

ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН

ФАКУЛТЕТИ ФИЗИКА

БАРНОМАҲОИ ТАЪЛИМИЙ

Душанбе 2023

УДК: 53 (076)

ББК: 22.3

Б-24

Барномаҳои таълимӣ мувофиқи стандарти давлатии таълимии ихтисос аз 28 декабря соли 2017, ба қарори Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст, таҳия гаштааст.

Барномаи намунавии таълимӣ дар ШИМ ДМТ муҳокима ва тасдиқ шуда, барои истифода дар раванди таълими факултети физика пешниҳод шудааст.

Суратчаласаи №_4/6_ аз _ «27»_12__ соли 2022

Мураттибон:

Номзади илмҳои физика ва математика, дотсент Қодирзода З.

Номзади илмҳои физика ва математика, дотсент Истамов Ф.Х.

Муҳаррир:

Номзади илмҳои физика ва математика, дотсент Шарипов Ҷ.

Муқарризон:

Профессори кафедраи физикии умумии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ Б. А. Қодиров

Доктори илмҳои физикаю математика, профессор Ақдодов Д.М.

ДУШАНБЕ – 2023

**ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН
ФАКУЛТЕТИ ФИЗИКА
КАФЕДРАИ ФИЗИКАИ УМУМӢ**

**БАРНОМАХОИ НАМУНАВИИ ТАҶЛИМИИ
КАФЕДРАИ ФИЗИКАИ УМУМӢ**

Мураттибон: мудири кафедраи физикаи умумӣ, д.и.ф.м., профессор Ақдодов Д.М., н.и.тех., дотсен Саъдуллоев Х., н.и.хим., дотсен Шарифзода Х., н.и.ф.м., дотсен Мухамадҷонова М., н.и.ф.м., дотсен Гулов Б.Н.

Муҳаррир: д.и.ф.м., профессор Ақдодов Д.М.

Муқарризон: мудири кафедраи физикаи Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ, н.и.хим., дотсен Насридинов А.

Барномаи намунавии таҷлими дар ҷаласаи кафедраи физикаи умумии факултети физикаи ДМТ баррасӣ ва муҳокима шудааст.
Суратҷаласаи №5_ аз «21» 12 соли 2022

Барномаи намунавии таҷлими дар шӯрои илмӣ-методии факултети физикаи ДМТ баррасӣ ва муҳокима шудааст.

Суратҷаласаи №_4_ аз «22»_12__ соли 2022

Барномаи намунавии таҷлими дар шӯрои илмӣ-методии ДМТ муҳокима ва тасдиқ шуда, барои истифода дар раванди таҷлими факултети физика пешниҳод шудааст.

Суратҷаласаи №_4/6_ аз _ «27»_12__ соли 2022

ДУШАНБЕ – 2023

ПЕШГУФТОР

Барномаҳои намунавӣ (минбаъд Барномаҳо) дар асоси Стандарти давлатии таълимии таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон самти 3301-«Илмҳои физикавӣ», ихтисоси 1-31040103-«Физика», ки аз тарафи Вазорати маориф ва илмӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 декабри соли 2017 таҳти рақами 18/74 ва 3301-«Илмҳои экологӣ» ихтисоси 1-33010300-«Радиоэкология», ки аз тарафи Вазорати маориф ва илмӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 декабри соли 2017 таҳти рақами 18/80 тасдиқ шудааст тасдиқ шудаасту, дар Доnihgoҳи миллии Тоҷикистон амал мекунанд, мувоғиқ буда, аз ҷониби гурӯҳи кории кафедраи физикаи умумӣ таҳия гардидааст. Соҳтори Барномаҳо аз барномаҳои намунавии пештара фарқ мекунад ва ҷор фаслро дар бар мегирад:

1. Барномаи фанҳои умуникасбӣ;
2. Барномаи фанҳои интихобӣ;
3. Барномаи фанҳои таҳассусӣ;
4. Барномаи фанҳои ихтисосии гайрифизикӣ.

Фанҳои таълимие, ки ба ҳар як фасл маҳсуб мебошанд, дар мундариҷаи Барномаҳо муфассал зикр гардидаанд.

Дар Барномаҳо фанҳои асосии дар кафедра тадрисшаванд: «Механика», «Физикаи молекулавӣ», «Электр ва магнетизм», «Физпрактикум» барои ихтисосҳои 1-31040103-«Физика» ва 1-33010300-«Радиоэкология», «Механика», «Физикаи молекулавӣ», «Электр ва магнетизм» «Механика ва физикаи молекулавӣ», «Физика» барои ихтисосҳои гайрифизикӣ фаро гирифта шудаанд.

Дар асоси Барномаҳои мазкур барномаҳои корӣ (силлабусҳо) тартиб дода шуда бо қарори кафедра ва Шуруи илмӣ-методии факултети физикаи ДМТ тасдиқ гардида, дар раванди таълим дар факултетҳои физика ва меҳаникаю математика мавриди истифода қарор мегиранд. Аз ин Барномаҳо кафедраҳои дигар муассисаҳои олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ихтисосҳои физикӣ ва гайрифизикӣ, ки тадриси фанҳои физикӣ дар онҳо тибқи нақшай таълимӣ пешбинӣ шудааст, бо салоҳиди худ истифода карда метавонанд. Ҳангоми таҳияи барномаҳои корӣ (силлабусҳо) мавзӯъҳои дар Барномаҳо пешниҳодшуда бояд ба шакли умумӣ риоя шуда, дастовардҳои илму техникаи муосири соҳа мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор гирад. Ҳамзамон бояд дар барномаҳои кории фанҳои таҳассусӣ самти асосии таҳқиқ дар муассисаҳои олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҷриба ва анъанаҳои он дар тайёр кардани мутахassisон ва инчунин дигар хусусиятҳои ба доnihgoҳ марбут дар назар гирифта шавад.

Дар барномаҳои корӣ (силлабусҳо) тартиби тадриси мавзӯъҳо баён гардида, теъдоди соатҳои ба он маҳсуб нишон дода мешаванд. Тартиб ва пайдарпайии гузориши мавзӯъ ва фаслҳои ҷудогонаи он вобаста ба шароити муассисаҳои олии касбӣ метавонад тағиیر ёбад. Агар фанҳои таълимӣ ба ғайр аз дарсҳои лексионӣ дорои машғулиятҳои лабораторӣ ва амалӣ бошанд, он гоҳ барномаи корӣ бояд нақшай мушаххаси масоили мавриди омӯзиши ин дарсҳоро дарбар гирифта, тартиби ичроиш ва тақсимоти соатҳоро пешбинӣ намояд.

Мазмун ва теъдоди масоили дар дарсҳои лабораторӣ ва амалӣ ичрошавандаро кафедраҳо мутобиқ ба барномаи намунавӣ ва бо назардошти шароити муассисаҳои олии касбӣ, самти анҷом додани таҳқиқоти илмӣ таъин мекунанд. Баъзе аз мавзӯъҳо, албатта вобаста ба шароит: таъмин будани муассисаи таълимӣ бо мутахassisson ва омӯзгорони соҳибтаҷриба, инчунин мавҷудияти маводу дастгоҳҳо ва корхонаҳои таҷрибаомӯзӣ омӯзиши амиқро талаб менамоянд, бинобар ин дар барномаҳои корӣ ин масоил бояд мавриди арзёбӣ қарор гирад.

ФАСЛИ I. БАРНОМАИ ФАНҲОИ УМУМИКАСБӢ. ФИЗИКАИ УМУМИЙ

Барои ихтисосҳои ихтисосҳои 1-31040103-«Физика» ва 1-33010300-
«Радиоэкология»

САРСУХАН

Мақсад аз омӯхтани фанни “физикаи умумӣ” назарияи физикавиро чун ҷамъбости мушоҳида, таҷриба ва озмоишҳо нишон додан аст. Назарияи физикавӣ робитаи байни ҳодисаҳои физикавӣ ва бузургиҳои физикавиро аз назари математикӣ ифода менамояд. Курси физикаи умумӣ бояд тавассути лексияҳо, дарсҳои амалию озмоишӣ донишҷӯёнро бо тарзҳои асосии мушоҳида, ҷенкунӣ ва озмоиш шинос кунад. Ин курс ба донишҷӯён бояд истифодабарии донишҳои назариявиро барои ҳалли масъалаҳои амалӣ ёд диҳад.

Барои ба ин мақсад расидан:

- ба донишҷӯ бояд оид ба қонунҳои физика ва ибораҳои математикии онҳо маълумот дод;
- донишҷӯро бо ҳодисаҳои физикавӣ, тарзи мушоҳида ва тадқиқоти онҳо, тарзи ҷенкуни сахехи бузургиҳои физикавӣ, бо роҳҳои коркарди натиҷаҳои озмоиш ва бо соҳтори амали асбобҳои физикавӣ шинос бояд кард;
- ба донишҷӯ ҳудуди истифодаи моделҳои физикавӣ ва фаразияҳо (гипотезаҳо)-ро бояд нишон дод.

Дар ҷараёни омӯхтани курси физикаи умумӣ донишҷӯ бояд:

- қонунҳои физикаро дуруст ифодаву, масъалаҳои физикавиро миқдоран баён ва ҳал карда тавонад;
- аз нишондодҳои услубӣ ва асбобҳои физикавӣ истифода бурда, дар озмоишгоҳ таҷриба гузаронида тавонад ва натиҷаҳои таҷрибаро ҳисобу китобу таҳлил намояд ва аз он хулоса барорад;
- соҳтани моделҳои математикии ҳодисаҳои физикавиро ёд гирифта, тарзи истифодаи онҳоро аз бар намояд;
- мустақилона аз китобҳои таълимӣ истифода бурда тавонад.

Тартиб додани нақшаҳои кории дарсҳои лексионӣ, амалӣ ва озмоишӣ ба ӯҳдаи кафедраҳо гузошта мешавад. Ҳангоми тартиб додани нақшаҳои корӣ бояд дараҷаи дониши донишҷӯён ва имконияти техникии озмоишгоҳҳои таълимӣ ба эътибор гирифта шавад.

МУҚАДДИМА

Фанни физика. Мавқеи физика дар маҷмӯи илмҳои табиатшиносӣ. Физика пои илмҳои бунёдии табиӣ. Накши физика дар инкишоф ва пешрафти техника ва технология.

МЕХАНИКА

Муқаддима. Бузургихои физикавӣ ва ҷен кардани онҳо.

Воҳидҳои бузургихои физикавӣ. Системаи воҳидҳо. Воҳидҳои асосӣ ва ҳосилавӣ. Шартӣ будани интиҳои воҳиди ҷенкунӣ. Системаи воҳидҳои байналмилалӣ (СИ).

Кинематикаи нуқтаи материалиӣ. Системаи сарҳисоб. Векторҳо. Амалҳо бо векторҳо. Тарзҳои тасвири ҳаракати нуқтаи материалиӣ. Ҳаракати ростхаттаи мунтазам. Кӯчиш. Суръат. Ҳаракати ростхаттаи сабитшитоб. Шитоб. Ҳаракати ростхаттаи гайримунтазам. Суръати миёна. Суръати лаҳзагӣ. Шитоби миёна. Шитоби лаҳзагӣ. Ҳаракати қаҷхатта. Шитобҳои амудӣ ва тангенсӣ. Радиуси қаҷӣ. Қаҷии траектория. Векторҳои суръат ва шитоби қунҷӣ. Муодилаҳои қунҷи гардиш ва суръати қунҷӣ ҳангоми ҷарҳзаний.

Кинематикаи ҷисми саҳт. Адади дараҷаҳои озоди ҷисми саҳт. Навъҳои гуногуни ҳаракати ҷисми саҳт. Ҳаракати пешравӣ. Ҳаракати давронӣ. Ҳаракати ҳамвор.

Кинематикаи релативӣ. Принципи нисбияти Галилей. Табдилоти Галилей. Дойимӣ будани суръати рӯшнӣ. Далелҳои асосии таҷрибавии тасдиқи дойимӣ будани суръати рӯшнӣ. Постулатҳои Эйнштейн. Табдилотҳои Лоренс. Табдилотҳои Галилей ҳамчун ҳолати ҳудудии табдилоти Лоренс. Хулосаҳои кинематикӣ аз табдилоти Лоренс. Қонуни

релативии замшуди суръатҳо. Муайян кардани дарозии чисми ҳаракатманд. Давомоти процессо. Табдилоти шитоб.

Қонунҳои асосии динамика. Қувва ва ҳамтаъсирот. Чор навъи ҳамтаъсироте, ки дар физика маълум аст ва тавсифоти нисбии онҳо. Системаи сарҳисоби инерсӣ. Қонунҳои якум ва дуюми Нютон. Масса. Шарҳи қонуни сеюми Нютон. Кор ва энергия. Кори қувва. Кори қувваҳои потенсиалий. Энергияи потенсиалий. Энергияи кинетикий. Алоқамандии қувва ва энергияи потенсиалий. Меъёрбандии энергияи потенсиалий. Энергияи потенсиалии чисм дар майдони ҷозиба.

Қонунҳои бақо. Қонуни бақои импулс. Қонуни бақои моменти импулс. Қонуни бақои энергия.

Динамикаи релативӣ. Муодилаи ҳаракат барои мавриди релативӣ. Қонуни бақои энергия дар механикаи релативӣ. Алоқамандии энергия ва импулс.

Ҳаракат дар майдони ҷозиба. Қонунҳои Кеплер. Қонуни ҷозибаи умумиҷаҳонӣ. Массаҳои инертӣ ва ҷозибавӣ. Энергияи ҷозибавӣ. Радиуси ҷозибавӣ. Масири ҳаракати сайёраҳо ва исботи қонунҳои Кеплер. Суръатҳоӣ қайҳонӣ.

Мафҳум дар бораи импулс. Моменти импулс. Моменти қувва. Муодилаи моментҳо. Муодилаи ҳаракати системаи нуқтаҳои материалӣ. Мафҳум дар бораи маркази массаҳо.

Зарба. Зарбаи гайричандирии мутлақ. Зарбаи ҷандирии мутлақ. Қонунҳои бақои импулс ва энергия ҳангоми зарба. Зарбаи гайримарказӣ.

Системаҳои сарҳисоби гайриинерсӣ. Ҳаракати пешравии системаи гайриинерсӣ. Қувваи инерсӣ. Вазн. Ҳодисаҳои камвазнӣ, бевазнӣ ва зиёдвазнӣ. Қувваҳои инерсӣ дар системаи гардон. Қувваи марказгурез. Қувваи Кориолис.

Ҳаракати чисмҳо ҳангоми мавҷуд будани соиш. Қувваи соиши хушк. Қувваи соиши тар.

Ҳаракати чисмҳои массаашон тағиیرёбанд. Муодилаи Мешерский. Қувваҳои реактивӣ. Формулаи Сиолковский.

Динамикаи чисми саҳт. Муодилаи ҳаракати чисми саҳт. Ҳаракати пешравии чисми саҳт. Ҳаракати давронии чисми саҳт. Моменти қувваҳои ҷуфт. Муодилаи асосии ҳаракати давронии чисми саҳт. Моменти инерсияи чисмҳои саҳт. Теоремаи Гюйгенс- Штейнер. Кори қувва ва энергияи кинетикий ҳангоми ҳаракати давронии чисми саҳт. Энергияи кинетикии чисми саҳт дар ҳаракати ҳамвор. Моменти импулси чисми саҳти ҷархзананда. Қонуни бақои моменти импулс ҳангоми ҳаракати давронӣ. Тирҳои озоди гардиш. Гирокоп. Тадбиқи гирокоп.

Деформатсияи чисмҳои саҳт. Тавсифоти деформатсия. Деформатсияи мутлақ ва нисбӣ. Шиддати механикӣ. Деформатсияи ёзиш. Деформатсияи фишориши арзӣ. Деформатсияи лағжиш. Қонуни Гук. Модули Юнг. Коэффициенти Пуассон. Модули лағжиш. Ҳудудҳои чандирӣ ва мустаҳкамӣ. Деформатсияи нарм (пластикӣ). Энергияи чисми чандиран деформатсиягардида.

Механикай моеъҳо. Ҳусусиятҳои моеъҳо ва газҳо. Фишори моеъ. Қонуни Паскал. Пресси гидравликӣ. Фишори моеъ ба қаъри зарф. Қонуни Архимед. Гидродинамика. Ҳаракати сабитҷараёни моеъҳо. Муодилаи Бернулли. Формулаи Торичелли. Татбиқи қонуни баҳои импулс дар мавриди ҷориҷавии моеъҳо. Ҳаракати моеий часпак. Ҳаракати ламинарӣ ва турбулентии моеъҳои часпак. Муодилаи Пуазейл. Ҳаракати чисм дар доҳили моеий идеалӣ. Ҳаракати чисм дар доҳили моеий часпак.

Лапишҳои механикӣ. Тавсифоти лапиш. Лапишҳои гармоникӣ. Динамикаи лапиши гармоникӣ. Раққосаки пружинӣ. Раққосаки математикӣ. Раққосаки физикавӣ. Энергияи чисми лапишҳӯранда. Ҷамъи лапишҳо. Лапишҳои хомӯшшаванда. Лапишҳои маҷбури.

Мавҷҳои механикӣ. Мавҷҳои тӯлӣ ва арзӣ. Суръати паҳншавии мавҷ. Муодилаи мавҷ. Интерференсияи мавҷҳо. Мавҷҳои истон. Дифраксияи мавҷҳо. Мавҷҳои садо. Тавсифоти садо. Суръати садо. Эффекти Доплер.

ФИЗИКАИ МОЛЕКУЛАВӢ

Муқаддима. Ҳадафи физикаи молекулавӣ. Ҳолатҳои агрегатии модда. Қувваҳои ҳамтаъсироти молекулавӣ. Алоқамандии хосиятҳои модда бо соҳтори атомӣ-молекулавии он. Зарурати тавсифоти статистикии системаҳои зарраҳои зиёд. Таносуби қонуниятҳои статистикӣ ва термодинамикӣ. Микроҳолатҳо ва макроҳолатҳои система ва муносибати байни онҳо.

Мафҳумҳои асосии назарияи эҳтимолият. Теорема оид ба ҷамъ ва зарби эҳтимолиятҳо. Гази идеалӣ ҳамчун модели соддатарини системаи статистикӣ. Қимати миёнаи бузургиҳои дискретӣ. Қимати миёнаи бузургиҳои бефосила тағиyrёбанда. Вобастагии қиматҳои миёна нисбат ба вақт ва маҷмӯъ дар ҳолати мувозинат. Гипотезаи эргодикӣ. Функцияи тақсимоти эҳтимолиятҳо. Тақсимоти Гаусс.

Ҳолатҳои макроскопӣ ва микроскопии система. Ҷойгиршавии молекулаҳои гази идеалӣ дар ҳаҷми додашуда. Ҳисоби эҳтимолияти он, ки дар ҳаҷми додашуда n молекула ҷойгир аст, агар дар тамоми ҳаҷм N молекула бошад. Таносуби асосии байни эҳтимолияти макроҳолат ва адади микроҳолатҳое, ки ба воситаи онҳо макроҳолати додашуда воқеӣ

мегардад. Ҳолати мувозинат ҳамчун ҳолати эҳтимолтарин. Тамоил аз қимати миёна-флуктуатсия.

Мафҳуми тақсимшавии эҳтимолиятҳо ва хосиятҳои асосии тақсимоти биномӣ. Зичи мунтазами гази идеалӣ дар тамоми ҳаҷм чун ҳолати эҳтимолтарин. Флуктуатсияи қимати миёнаи зичӣ дар қисматҳои алоҳидаи ҳаҷм ва вобастагии он ба бузургии ин қисматҳо.

Тақсимоти молекулаҳо мувофиқи суръаташон-тақсимоти Максвелл. Суръатҳои тавсифӣ дар тақсимоти Максвелл. Қимати миёнаи энергияи кинетикии ҳаракати пешравии молекулаҳо ва температура. Тақсимоти Максвелл барои суръатҳои нисбӣ. Санчиши таҷрибавии тақсимоти Максвелл.

Тавсифоти кинематикии ҳаракатҳои молекулавӣ: суръати миёна, қимати миёнаи басомади барҳӯрд, қимати миёнаи дарозии дави озод, буриши арзии газокинетикӣ ва дар таҷриба муайян кардани он.

Фишор. Муодилаи асосии назарияи молекулавӣ - кинетикии газҳои идеалӣ. Муодилаи Менделеев –Клапейрон. Қонунҳои таҷрибавии гази идеалӣ. Ченкуни фишор. Бузургиҳои молӣ ва хос.

Температура ва ченкуни он. Ҷисми термометрӣ ва бузургии термометрӣ. Термометрҳо. Шкалаи амалии байнамилалии температура.

Ҳаракати броунӣ, назарияи Эйнштейн-Смолуховский. Таҷрибаҳои Перрен. Дар таҷриба муайян кардани дойимию Болсман.

Тақсимшавии молекулаҳои газ дар майдони қувваҳои потенсиалӣ-тақсимоти Болсман. Формулаи барометрӣ. Атмосфераи сайёраҳо. Санчиши таҷрибавии тақсимоти Болсман. Таносуби байни тақсимотҳои Максвелл ва Болсман. Барабартақсимшавии энергия ба дараҷаҳои озод.

Усули термодинамикӣ ва муқоисаи он бо усули статистикӣ. Мувозинатии термодинамикӣ. Энергияи дохилӣ. Кори система ба муқобили қувваҳои беруна. Миқдори гармӣ. Қонуни якуми термодинамика. Тадбиқи қонуни якӯми термодинамика барои муойинаи просесҳои изотермӣ; изобарӣ, изохорӣ, адиабатӣ ва политропӣ дар гази идеалӣ.

Гармиғунҷоиш. Гармиғунҷоиши газҳои идеалӣ ва тафтиши таҷрибавии он. Норасоиҳои назарияи классикии гармиғунҷоиш. Мафҳум оид ба назарияи квантии гармиғунҷоиш. Протсесҳои адиабатӣ. Протсесҳои политропӣ.

Энтропияи гази идеалӣ. Ҳисоби тағиyrёбии энтропия дар изопротсесҳо. Энтропияи гази идеалӣ ҳамчун функцияи ҳолат. Алоқаи энтропия бо эҳтимолияти термодинамикӣ. Формулаи Болсман. Ҳосияти объективӣ доштани қонунҳои статистикӣ. Ҳисоб кардани тағиyrоти энтропия дар просесҳои бебозгашт.

Теоремаи якуми Карно. Қонуни дуюми термодинамика. Нобаробарии Клаузиус. Сахми энтропия дар ичрои кор.

Просессҳои баргаштпазир ва бебозгашт. Просессҳои мувозинатӣ ва гайримувозинатӣ. Протсессҳои сиклӣ (даврӣ). Сикли Карно ва ККФ (коэффициенти кори фойданок)- и он. Теоремаи дуюми Карно. Миқёс (шкалаи)-и термодинамикии мутлақи температура. Потенсиалҳои термодинамикий ва шартҳои асосии устувории термодинамикий.

Газҳои реалӣ. Қувваҳои ҳамтаъсирот дар ҷисмҳои макроскопӣ. Тамоили ҳосияти газҳои реалӣ аз гази идеалиӣ. Гузариш аз ҳолати газӣ ба ҳолати моеъғӣ. Изотермаҳои таҷрибавӣ. Конденсатсияи буғҳо. Буғи сер. Диаграммаи ҳолати системаи дуфазагӣ: буғ- моеъ. Гузаришҳои фазагӣ. Ҳолати критикий (бӯҳронӣ). Муодилаи Клайперон-Клаузиус. Муодилаи Ван-дер-Ваалс. Маънои физикавии дойимиҳо дар муодилаи Ван-дер-Ваалс.

Эффекти Ҷоулу Томсон. Энергияи дохилии газҳои реалӣ. Температураи инверсия. Моеъ гардонидани газҳо. Тарзҳои ҳосил кардани температураҳои паст.

Кинетикаи физикий. Просессҳои интиқолӣ. Мояияти физикавии просессҳои интиқолӣ – диффузия, гармигузаронӣ ва соиши дохилӣ. Ҳодисаҳои интиқол дар газҳо. Ифода намудани коэффициентҳои диффузия, гармигузаронӣ ва часпакӣ ба воситаи бузургиҳо, ки ҳаракати молекулаҳоро тавсиф медиҳанд. Вобастагии байни ин коэффициентҳо. Чен кардани коэффициентҳо.

Ҳодисаҳои физикавӣ дар газҳои тунук. Гармигузаронии система дар фишорҳои паст. Ҷоришавии молекулавӣ. Таъсироти молекулаҳои як газ ба гази дигар ҳангоми фишори паст. Ҷузъҳои техникаи вакуумӣ. Ҳодисаҳои интиқол дар ҷисмҳои саҳт. Ҳодисаҳои интиқол дар моеъҳо.

Хусусиятҳои ҳолати моеъғӣ. Модели моеъҳо. Ҳаракати ҳароратӣ. Тарангии сатҳ. Таршавӣ. Формулаи Лаплас. Ҳодисаҳои капилларӣ. Фишори буғи сер ба сатҳи каҷи моеъ. Буғшавӣ ва ҷӯшиши моеъҳо. Маҳлулҳои моеъ. Фишори ҷузъии осмосӣ. Дар моеъҳо ҳал шудани газҳо. Омехтаи моеъҳо ва ҷӯшиши онҳо. Моддаҳои сатҳан фаъол. Адбсорбсия. Кристаллҳои моеъ ва соҳтори онҳо.

Ҷисмҳои саҳт. Ҳолати кристаллӣ ва аморфии ҷисмҳои саҳт. Ҷузъҳои соҳтори симметрии кристалҳо (тир, ҳамворӣ, марказ). Панҷараи фазовии кристаллҳо. Классификатсия кристалҳо. Типҳои физики панҷараи кристаллӣ. Классификатсияи кристаллҳо аз рӯи симметрияи онҳо.

Системаҳои кристаллографӣ. Индексҳои ҳамвориҳо ва самтҳои кристаллографӣ. Ҷашмаки соддатарин (элементарӣ). Панҷараи кристаллии Браве. Нуқсҳо дар кристаллҳо. Дислокатсия. Нуқсҳо ва

мустақамай. Гармиғунчиши кристалҳо. Энергияи потенсиалии ҳамтаъсироти кристалҳо ионӣ. Гудозиш ва саҳтшавӣ. Буғшавии чисмҳои саҳт. Диаграмаи ҳолати системаи сефазагӣ. Нуқтаи сегона. Гудохтаҳо. Диаграммаи гудозиш. Эвтектика. Гузаришҳои фазавии чинси дуюм. Хосияти гелий дар ҳолати моеъ.

ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ

Муқаддима. Накши ҳамтаъсироти электромагнитӣ дар табиат. Тавсифи умумии майдони электромагнитӣ. Ҳомилони микроскопии зарядҳо. Заряди бунёдӣ ва инвариантнокии он. Қонуни баҳои заряд. Майдони электрии дойимӣ. Тасаввурот доир ба дойимӣ будани майдони электрӣ ва ҳудуди татбиқи он аз диди физика.

Қонуни Кулон. Санчиши таҷрибавии қонуни Кулон барои масофаҳои гуногун. Усули Кавендиш. Майдони электростатикӣ ва қонуни Кулон. Теоремаи Остроградский-Гаусс. Ба таври дифференсиалиӣ ифода намудани қонуни Кулон.

Потенсиалий будани майдони электростатикӣ. Потенсиали заряди нуқтавӣ. Системаи зарядҳои нуқтавӣ ва мунтазам тақсим шудани зарядҳо. Муайян намудани майдони электрӣ тавассути потенсиал, қонуни Кулон ва теоремаи Гаусс.

Майдони электростатикӣ ҳангоми мавҷудияти ноқилҳо. Тақсимоти зарядҳо дар сатҳи ноқил. Майдон дар наздикиҳои сатҳи ноқил. Вобастагии зичи сатҳии зарядҳо аз қаҷии сатҳ.

Ҷамъшавии зарядҳои ноқил. Экранбасти металлӣ. Потенсиали ноқил. Ғунҷиши ноқили танҳо. Системаи ноқилҳо. Конденсаторҳо ва ғунҷиши онҳо.

Майдони электростатикӣ ҳангоми мавҷуд будани диэлектрикҳо. Манзараи молекулавии қутбнокшавии диэлектрикҳо. Тавсифоти миқдории қутбнокшавӣ. Поляризатсияи диэлектрикӣ. Таъсири қутбнокшавӣ ба майдони электрӣ. Зарядҳои баста. Теоремаи электростатикии Гаусс ҳангоми мавҷуд будани диэлектрикҳо. Индуksия (ангеза)-и электрӣ ва нуфузпазии диэлектрикӣ. Шиканиши хатҳои қуввагӣ дар сарҳади хати ҳудудии диэлектрикҳо.

Энергияи майдони электростатикӣ. Энергияи ҳамтаъсироти зарядҳои алоҳида. Энергияи ҳамтаъсирот ҳангоми тақсимоти бефосилаи зарядҳо. Энергияи хусусӣ. Зичи ҳаҷмии энергияи майдони электрӣ. Энергияи майдони зарядҳои сатҳӣ. Энергияи ноқилҳои заряднок. Энергияи дипол дар майдони беруна. Қувваҳои ба заряди нуқтавӣ ва дипол таъсировар ва тақсимоти бефосилаи зарядҳо дар майдони электрӣ. Диэлектрикҳои қутбӣ

ва ғайриқутбій. Вобастагии нуфузпазирии диэлектрикій ба температура барои диэлектрикхой қутбій. Маълумоти асосӣ дар бораи сегнетоэлектрикхо ва пийезоэлектрикхо.

Чараёни дойимии электрӣ. Майдони электрӣ ҳангоми мавчуд будани чараёни дойимӣ. Қувваи электроҳаракатдиҳандаи беруна. Шакли дифференсиалии қонуни Ҷоул-Ленс. Кори чараён ва тавоноии вусъатёфта. Занцирҳои хаттӣ. Қойдаҳои Кирхгоф. Чараёнҳо дар муҳитҳои бефосила. Заминвасла кардани хати нақл.

Ноқилияти электрӣ. Табиати ҳомилони заряд дар металл. Назарияи классикии ноқилият ва мушкилоти он. Вобастагии ноқилият ба температура, фавқунноқилият. Мағҳум дар бораи назарияи минтақавии (зонагии) чисми сахт. Ба қисмҳо ҷудошавии савияҳои энергетикӣ ва пайдошавии минтақаҳо. Минтақаҳои энергетикии металлҳо, нимноқилҳо ва диэлектрикхо. Ноқилияти ҳусусии нимноқилҳо. Ноқилияти электронӣ ва суроҳӣ. Донорҳо ва аксепторҳо. Вобастагии ноқилияти нимноқилҳо аз температура. Фарқи потесиалҳои тамосӣ. Таъсироти ростгардонии тамоси нимноқилӣ. Диод ва транзистори нимноқилӣ. Мағҳум дар бораи микроэлектроника.

Қувваи термоэлектроҳаракатдиҳанда, эффекти Пелтіе ва эффекти Томсон. Ноқилияти чисмҳои сахти ғайриметаллӣ. Механизми ноқилияти электролитҳо. Вобастагии ноқилияти электролитҳо ба температура. Ноқилияти электрии газҳо. Ионизатсия ва рекомбинатсияи ионҳои газ. Тармаи ионӣ. Навъҳои асосии таҳлияи газҳо. Ҳолати плазмагии модда. Эмиссияи термоэлектронӣ.

Майдони магнитии дойимӣ. Қонуни ҳамтаъсироти ҷузъҳои чараён (Қонуни Био-Савар-Лаплас, Ампер) ва ба майдон алоқаманд будани ин таъсирот. Табиати релативии майдони магнитӣ. Қонуни Био-Савар-Лаплас. Вектори индуксияи магнитӣ. Қонуни Ампер. Теорема оид ба сиркулятсияи вектори индуксияи магнитӣ дар ҳолати муқимӣ (статсионари). Ҳислати гирдпеч (гирдбод) доштани майдони магнитӣ.

Майдони магнитӣ ҳангоми мавчуд будани магнетикҳо. Майдони магнитии элемент (ҷузъ)-и чараён. Механизми магнитнокшавӣ. Чараёнҳои молекулавии ҳаҷмӣ ва сатҳӣ ҳамчун тасаввуроти моделӣ барои муҳити бефосила. Шадидияти майдони магнитӣ. Майдони дохили магнетик.

Магнитҳои дойимӣ. Шарти ҳудудӣ барои векторҳои майдон. Дар дохили магнетикҳо чен кардани нуфузпазирии магнитӣ, индуксия ва шадидияти майдон. Экранбасти магнитӣ.

Энергияи майдони магнитии контурҳои чараёндор. Энергияи майдони магнитӣ ҳангоми мавчуд будани магнетикҳо. Зичии энергияи

майдони магнитӣ. Индуктивият. Энергияи магнетик дар майдони магнитии беруна.

Қувваҳои ҳамтаъсироти майдони магнитӣ ва майдони ҷараён. Қувваи Лоренс. Қувваҳо ва моменти қувваҳое, ки ба моменти магнитӣ таъсир мекунанд. Қувваҳои ҳаҷмие, ки ба магнетики фишурдашаванда таъсир мекунанд. Ҳисобу китоби ин қувва тавассути энергияи ҳамтаъсирот.

Магнетикҳо. Диамагнетикҳо ва парамагнетикҳо. Механизми магнитнокшавӣ. Табиати диамагнетизм, теоремаи ларморӣ. Вобастагии нуфузпазирии парамагнитӣ ба температура. Қонуни Ҷюри. Ферромагнетизм. Ҳалқаи гистерезис. Вобастагии хосияти феромагнетикӣ ба температура. Доменҳо. Сарҳади байни доменҳо. Механизми аз нав магнитнокшавӣ. Мағхуми антиферромагнетизм, ферромагнетизм ва резонансзои ферромагнетӣ. Эффектҳои гиромагнитӣ.

Индуксияи электромагнитӣ ва ҷараёнҳои тағийирёбандай квазидойимӣ. Индуksияи ҷараён дар нокилҳои ҳаракатманд. Қонуни индуksияи электромагнитии Фарадей. Занцирҳои ҷараёни тағийирёбандай квазидойимӣ. Занцир бо манбаи ҚЭХ-и тағийирёбандай беруна. Муқовимат, ғунҷоиш ва индуктивият. Муқовимати пурраи занцири ҷараёни тағийирёбандана. Усули диаграммаҳои векторӣ ва амплитудаҳои комплексӣ. Ҳисобу китоби занцирҳои магнитӣ. Кор ва тавононии ҷараёни тағийирёбандана. Принсипи кори муҳаррикҳои ҳамзамонӣ (синхронӣ) ва гайриҳамзамонӣ (асинхронӣ).

Ҷараёнҳои Фуко. Резонанс дар занцири ҷараёни тағийирёбандана.

Занцирҳо бо назардошти индуksияи тарафайн. Трансформаторҳо ва автотрансформаторҳо.

Маълумоти асосӣ дар бораи ҷараёни сефазавӣ. Бартарии татбиқи ҷараёни сефазавӣ дар техника ва нақли энергияи электромагнитӣ.

Маълумоти асосӣ дар бораи скин-эффект, қонунҳои скин-эффект, таъсироти скин-эффект ба муқовимати омӣ ва индуктивияти нокилҳо, истифодаи скин-эффект дар техника.

Муодилаҳои Макслевл ва хосиятҳои асосии мавҷҳои электромагнитӣ. Ҷараёни кӯчишӣ. Системаи муодилаҳои Макслевл ва маънои физикавии муодилаҳои алоҳидаи он. Қонуни баҳои энергияи майдони электромагнитӣ. Зичии сели энергияи электромагнитӣ. Вектори Умов-Пойтинг. Ҳаракати энергияи электромагнитӣ ба самти хати нақл.

Маълумоти асосӣ дар бораи афқаниши мавҷҳои электромагнитӣ. Тавсифоти майдони электромагнитии оссиллятори хаттӣ. Мавҷҳои электромагнитии ҳамвор дар вакуум. Векторҳои майдони мавҷ ва

муносибати байни онҳо. Суръати фазавӣ. Зичии сели энергияи мавҷ. Татбиқи мавҷҳои электромагнитӣ.

Инвариантнокии муодилаҳои Максвелл нисбат ба табдилоти Лоренс ҳамчун ифодаи дуруст будани принсипи нисбият барои ҳодисаҳои электромагнитӣ.

ПРАКТИКУМИ ФИЗИКӢ

Практикум аз физикаи умумӣ ба донишҷӯён имконият медиҳад, ки аз як тараф дар таҷриба дурустии қонунҳои физикаро санҷанд, аз тарафи дигар, тарзи таҷриbagузаронӣ ва хулосабарориро ёд гиранд. Танҳо дар таҷриба донишҷӯ ба моҳияти таҷрибаи физикий сарфаҳм меравад. Ҳангоми иҷрои корҳои лабораторӣ донишҷӯ инҷунин ба тарзи истифодабарии асбобҳои физикавӣ шинос мегардад. Ин ҳусусиятҳо дар оянда барои гузаронидани тадқиқоти илмӣ, ба ҳар як донишҷӯ зарур мешаванд. Бинобар ин донишҷӯ корҳои лабораториро бояд ҳатман бо тайёрии пухта ва соғдилона иҷро намояд.

НОМГӮИ МАВЗӰҲОИ НАМУНАВИИ КОРҲОИ ЛАБОРАТОРИЙ

1. Механика

қойидаҳои иҷро кардани корҳои лабораторӣ ва техникаи бехатарӣ; муайян қардани ҳатоҳои андозагирий;

кори лаборатории № 1. Муайян қардани андоза ва зичии ҷисмҳое, ки шакли геометрии дуруст доранд;

кори лаборатории № 2. Омӯхтани қонунҳои кинематика ва динамикаи ҳаракати пешравӣ дар мошини Атвуд;

кори лаборатории № 3. Омӯхтани кинематикаи ҳаракати пешравӣ дар мошини Атвуд;

кори лаборатории № 4. Омӯхтани зарбаи ҷандиирии ҷисмҳо;

кори лаборатории № 5. Муайян намудани қувваи муқовимат ҳангоми бо путк кӯфтани сутун;

кори лаборатории № 6. Муайян намудани зариби часпакии моеъҳо бо усули Стокс;

кори лаборатории № 7. Омӯхтани лапишҳои хомӯшшаванда бо ёрии раққосаки моил;

кори лаборатории № 8. Тадқиқи қонуни асосии динамикаи ҷарҳиши ҷисми саҳт;

кори лаборатории № 9. Омӯхтани динамикаи ҳаракати ҷарҳзанӣ дар раққосаки Обербек;

кори лаборатории № 10. Омӯхтани раққосаки Максвелл;

кори лаборатории № 11. Муайян қардани моменти инерсияи ҷисмҳо бо методи лапишҳои тобхӯрӣ;

кори лаборатории № 12. Омӯхтани лаппиши раққосаки физикавӣ; кори лаборатории № 13. Омӯхтани лаппишҳои раққосаки универсиалиӣ; кори лаборатории № 14. Омӯхтани прессесияи гироскоп; кори лаборатории № 15. Муайян кардани модули Юнг дар мавриди деформатсияи хамиш; кори лаборатории № 16. Муайян кардани суръати садо дар ҳаво бо методи мавчи истон.

2. Физикаи молекулавӣ

Қоидҳои техникаи бехатар;

Кори лаборатории № 1. Омӯзиши усулҳои статистикаи таҳлили маълумоти таҷрибавӣ;

Кори лаборатории № 2. Санчиши қонунҳои гази идеалиӣ;

Кори лаборатории № 3. Муайян кардани событи болсман;

Кори лаборатории № 4. Муайян кардани c_p / c_v барои ҳаво бо методи клеман ва дезорм;

Кори лаборатории № 5. Муайян кардани гармиғунҷоиши хоси моеъ;

Кори лаборатории № 6. Муайян кардани гармиғунҷоиши хоси ҷисмҳои саҳт;

Кори лаборатории № 7. Муайян кардани зариби васеъшавии тӯлии ҷисмҳои саҳт;

Кори лаборатории № 8. Муайян кардани зариби васеъшавии ҳаҷмии моеъҳо бо усули зарфҳои пайваст;

Кори лаборатории № 9. Муайян кардани гармии хоси буғшавии об;

Кори лаборатории № 10. Муайян кардани зариби часпакии моеъҳо бо ёрии вискозиметри найчагӣ;

Кори лаборатории № 11. Муайян кардани намии ҳаво;

Кори лаборатории № 12. Омӯзиши ҳодисаҳои интиқол дар газҳо;

Кори лаборатории № 13. Ченкунии зариби гармиғузаронии ҷисмҳои саҳт бо ёрии калориметр;

Кори лаборатории № 14. Муайян кардани тағйирёбии энтропия дар системаҳои реалиӣ;

Кори лаборатории № 15. Омӯзиши қувваи таъсири мутақобилаи байни атомҳо дар панҷараи кристалӣ.

3. Электр ва магнетизм

Элементҳои асосии занчири электрӣ ва техникаи бехатарӣ;

Кори лаборатории № 1. Омӯхтани майдони электростатикиӣ;

Кори лаборатории № 2. Чен кардани ғунчиши конденсатор бо ёрии галванометри балластикй;

Кори лаборатории № 3. Бо усули күпрукча муайян кардани ғунчиши конденсатор;

Кори лаборатории № 4. Омӯхтани поляризатсияи диэлектрикҳо;

Кори лаборатории № 5. Бо усули күпрукча муайян кардани муқовимат;

Кори лаборатории № 6. Муайян кардани муқовимати хоси ноқил;

Кори лаборатории № 7. Дараҷабандии ваттметр ва бо ёрии амперметр ва волтметр муайян кардани муқовимат;

Кори лаборатории № 8. Бо ёрии муқовимати маълум муайян кардани кувваи электроҳаракатдиҳандаи манбайи ҷараён;

Кори лаборатории № 9. Омӯхтани вобастагии иқтидор ва коэффициенти кори фойиданок ба борбаст;

Кори лаборатории № 10. Омӯхтани амали ростгардони нимноқилий; ва гирифтани тавсифоти волт-амперии он;

Кори лаборатории № 11. Муайян кардани бузургии заряди; элементарӣ (бунёдӣ) дар асоси ҳодисаи электролиз;

Кори лаборатории № 12. Бо ёрии тарозу муайян кардани индуксияи майдони магнитӣ;

Кори лаборатории № 13. Муайян кардани ташкилдиҳандаи уфукии шадидияти майдони магнитии Замин;

Кори лаборатории № 14. Омӯхтани занчири ҷараёни тағиирёбанд;

Кори лаборатории № 15. Омӯхтани осциллографи электронӣ.

НОМГҮИ МАВЗЎҲОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ АМАЛИЙ

1. Механика

1. Кӯчиш. Суръати миёна ва лаҳзавӣ. Шитоб. Ҳаракати сабитшитоб. Ҳалли масъалаҳо.
2. Шитоби нормалӣ ва тангенсалӣ. Суръати хаттӣ. Суръати кунҷӣ. Шитоби хаттӣ. Шитоби кунҷӣ.
3. Қонунҳои Нютон ва татбиқи онҳо. Импулси чисм. Ҳалли масъалаҳо.
4. Кори механикӣ. Энергия механикӣ ва намудиҳои онҳо. Иқтидор. Ҳалли масъалаҳо.
5. Қонуни бақои энергия, импулс, моменти импулс ва татбиқи онҳо. Ҳалли масъалаҳо.
6. Табдилоти Галилей ва Лоренс. Постулатҳои Эйнштейн. Алоқамандии энергия ва импулс.

7. Қонунҳои Кеплер. Ҳисобу китоби суръатҳои кайхонӣ. Ҳалли масъалаҳо.
8. Ҳисобу китоби қунуни нигаҳдории энергия ва импулс ҳангоми зарбаи чандир ва гайричандир. Ҳалли масъалаҳо.
9. Татбиқи қувваи инертионӣ дар системаи гардон (Қувваи Кариолис). Ҳалли масъалаҳо.
10. Муодилаи Мишерский. Формулаи Сиолковский. Ҳалли масъалаҳо.
11. Маънидодкуни моменти қувва ва моменти инерсияи чисм. Татбиқи теоремаи Штейнер. Гироскоп. Ҳалли масъалаҳо.
12. Намудҳои деформатсия. Ҳалли масъалаҳо.
13. Татбиқи муодилаи бефосилагӣ ва Бернулӣ. Ҳаракати ламинарӣ ва турбilentӣ.
14. Лаппишҳои озоди бардавом. Лаппишҳои озоди хомӯшшаванда. Лаппишҳои маҷбури. Ҳалли масъалаҳо.
15. Муодилаи мавҷӣ. Интерференсия ва дифраксияи мавҷҳо. Ҳалли масъалаҳо.
16. Ҳосиятҳои садо. Эффекти Доплер.

2. Физикаи молекулавӣ

1. Ҳолатҳои агрегатии модда. Ҳусусиятҳои асосии онҳо. Ҳалли масъалаҳо.
2. Элементҳои комбинаторика. Теоремаҳои ҷамъ ва зарбкуни эҳтимолиятҳо, эҳтимолияти шартӣ. Ҳалли масъалаҳо.
3. Тағйирёбандаҳои тасодуфии дискретӣ, қонуни тақсимоти тасодуфии дискретӣ. Интизории математики ва дисперсия. Ҳалли масъалаҳо.
4. Дарозии дави озоди молекулаҳо. Фишор ва воҳидҳои он. Ченкуни фишор. Ҳалли масъалаҳо.
5. Исбот намудани назарияи молекулавӣ-кинетикии газ идеали. Ҳалли масъалаҳо.
6. Санчиши таҷрибавии тақсимоти Максвелл. Ҳалли масъалаҳо.
7. Раванди политропӣ. Ҳалли масъалаҳо.
8. Усулҳои таҷрибавии муайянкуни гармиғунҷоиши. Ҳалли масъалаҳо.
9. Соҳт ва принсипи кории муҳаррики ҳароратӣ.
10. Маънои статистикии энтропия. Ҳалли масъалаҳо.
11. Тарзи маънидодкуни потенсиалҳои термодинамикӣ. Ҳисботи шарти устувории система. Ҳалли масъалаҳо.
12. Муқоисаи изотермаҳои таҷрибавӣ бо изотермаҳои Ван-дер-Ваалс. Ҳалли масъалаҳо.
13. Эффекти интегралии Ҷоул-Томсон.

14. Тарзи маънидодкунини маънои физикии коэффицентҳои диффузия, часпакӣ ва гармигузаронӣ.
- 15.Хосиятҳои физикии об. Киристаллҳои моеъ. Ҳалли масъалаҳо.
- 16.Хосиятҳои механикии чисмҳои саҳт. Ҳалли масъалаҳо.

3. Электр ва магнетизм

1. Электришавӣ. Конуни бақои заряд. Конуни Кулон. Ҳалли масъалаҳо.
2. Шадидияти майдони электрӣ. Ҳалли масъалаҳо. Адабиёт: 8(саҳ105-118).
3. Принципи суперпозитсияи майдонҳо. Ҳалли масъалаҳо.
4. Ҳисоби кори кӯчондани заряд дар майдони якчинса ва гайриякчинсаи электростатикӣ. Ҳисоб кардани фарқи потенциалҳо ба воситаи шадидият. Ҳалли масъалаҳо.
5. Испот намудани ҳодисаи қубнокшавии диэлектрикҳо. Ҳалли масъалаҳо.
6. Моҳияти гунҷоиши электрӣ ва маънои физикии он. Пайвастӣ конденсаторҳо. Энергияи майдони электростатикӣ. Ҳалли масъалаҳо.
7. Татбиқи қонунҳои ҷараёни электрии доимӣ ва қойидаҳои Кирхгоф барои занҷирҳои электрӣ. Ҳалли масъалаҳо.
8. Фаҳмондани механизми гузаронидани ҷараёни электрӣ дар ноқилияти металӣ, нимноқилҳо, моеъҳо ва газҳо. Қонунҳои Фарадей оиди электролиз. Ҳалли масъалаҳо.
9. Татбиқи қонуни Био-Савар-Лаплас барои ҷараёнҳои даврӣ, росхата ва гайра. Ҳалли масъалаҳо.
- 10.Сели магнитӣ. Теоремаи Гаусс барои вектори индуксия. Кори кӯчондани ноқил ва контури ҷараёндор дар майдони магнитӣ. Ҳалли масъалаҳо.
- 11.Тарзи маънидодкунини индуксияи электромагнитӣ ва ҳодисаи худиндуксия. Энергияи майдони магнитӣ. Ҳалли масъалаҳо.
- 12.Қонуни Ом барои ҷараёни тағиیرёбанд. Ҳалли масъалаҳо.
- 13.Асосҳои физикии пайдоиши хосияти магнитии моддаҳо. Нуқтаи Кюрӣ.
- 14.Маънои физикии муодилаҳои Максвелл. Ҷамъбасти пурраи ин муодилаҳо дар намуди дифференсиалиӣ ва интегралӣ. Ҳосил намудани майдони электромагнитӣ.
- 15.Лаппишҳои озоди бардавоми электромагнитӣ. Лаппишҳои озоди хомӯшшаванда. Лаппишҳои маҷбурии электромагнитӣ. Ҳалли масъалаҳо.

16.Паҳншавии майдони электромагнитӣ. Ҳосил кардани мавҷҳои электромагнитӣ. Энергияи мавҷҳои электромагнитӣ. Шкалаи мавҷҳои

АДАБИЁТ

1. Бобоев Т. Механика: китоби дарсӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, Д: Маориф, 2016.- 320 с.
2. Бобоев Т., Садуллозода Ҳ., Ақдодов Д.М. Физикаи умумӣ, Ҷилди 1, Душанбе 2019, Матбааи ДМТ, 320 с.
3. Бобоев Т. Асосҳои физикии механика: китоби дарсӣ, Д:Собириён,2012.143 с.
4. Бобоев Т. Механика: китоби дарсӣ, Д: Маориф ва фарҳанг, 2005.- 268 с.
5. Низомов З. Физикаи молекулавӣ. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ. Душанбе, ПРОМЭКСПО, 2017. 600 с.
6. Фриш С.Э., Тиморева А.В. Курси физикаи умумӣ. Ҷилди 1. Ва 2-Сталинобод: Нашриёти давлатии адабиёти таълимӣ-педагогии Тоҷикистон, 1961 - 505 с.
7. Сайдуллоева М. Механика, физикаи молекулярӣ ва термодинамика.- Душанбе: Маориф, 1984.- 324 с.
8. Сайдуллоев Ҳ., Холов М., Хоҷаҳонов И. Механика, физикаи молекулярӣ ва асосҳои термодинамика.- Душанбе: 2000.- 174 с.
9. борник задач по общему курсу физики. М. «Наука»Изд.9-е., 1979.-351 с.
- 10.Сайдуллозода Ҳ., Ақдодов Д.М. Электр ва магнетизм. Душанбе «ДМТ» - с.2011., 262 с.
- 11.Чамолов М., Каримов С.Н., Раҳимов Ф. Курси физикаи умумӣ. Ҳодисаҳои электромагнитӣ. Душанбе «ДДМТ» - с. 2003.
- 12.Сайдуллоева М. Электродинамика – Душанбе, «Маориф» с. 2000.
- 13.Ҳ.Маҷидов. Асосҳои электродинамика. Оптика ва физикаи атомӣ. «Эр-граф», Душанбе, с.2007, 425 сах.
14. Матвеев А.Н. Механика и теория относительности. СПб., М.: Издательство «Лань», 2010.-432 с.
- 15.Стрелков С.П.Механика: Учеб. Пособие М.Наука. 1975.- 559с.
- 16.Савельев И.В. Курс физики. Т. 1-3. СПб., М.: Издательство «Лань», 2008
- 17.Трофимова Т.И. Курс физики. М.: Высшая школа, 2010.-478 с.
- 18.Детлаф А.А., Яворский Б .М. Курс физики. М.: Высшая школа, 2009.
- 19.Яворский Б.М., Пинский А.А. Основы физики. т.1,2, М.: Наука, 2009
- 20.Тлеснин Р.В. Молекулярная физика. Учеб. пособие для университетов. М.Высшая школа. 1973, 360 с.
- 21.Матвеев А.Н. Молекулярная физика: Учеб. пособие для студентов вузов /А.Н. Матвеев.- 3-е изд.- М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО

- «Издательство «Мир и образование», 2006.-360 с.- (Классический университетский учебник.)
22. Кикоин И.К., Кикоин А.К. Молекулярная физика. М.Наука. 1976, 559 с.
23. Калашников С.Г. Электричество: Учебник. М.: Наука, 1985.-592 с.
24. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. Изд.3-е.-СПб.: Книжный мир, 2008.-328 с.
25. Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики для втузов.-3-е изд..- М.:ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век»:ООО «Издательство «Мир и Образование», 2005.- 384 с.
26. Иродов И.Е. Задачи по общей физике: Учебное пособие.-СПб.: Издательство «Лань», 2001.- 416 с.

ФАСЛИ П. БАРНОМАИ ФАНҲОИ УМУМИКАСБӢ. ФИЗИКАИ УМУМӢ

Барои ихтисосҳои ихтисосҳои курси Физика барои ихтисосҳои 1-02050405-«Астрономия», 1-40020100-«Мошинҳои ҳисоббарор, системаҳо, низомҳо ва шабакаҳо», 3102010209-«Гидрометеорология ва климотология».

САРСУХАН

Мақсад аз омӯхтани фанни физика назарияи физиковиро чун чамъости мушоҳида, таҷриба ва озмоишҳо нишон додан аст. Назарияи физиковӣ робитай байни ҳодисаҳои физиковӣ ва бузургиҳои физиковиро аз диди математикӣ ифода менамояд. Курси физикаи умумӣ бояд тавассути лексияҳо, дарсҳои амалию озмоишӣ донишҷӯёнро бо тарзҳои асосии мушоҳида, ченкуни ӯ ва озмоиш шинос кунад. Ин курс ба донишҷӯён бояд истифодабарии донишҳои назариявиро барои ҳалли масъалаҳои амалий омӯзонад.

Барои ба ин мақсад расидан:

- ба донишҷӯ бояд оид ба қонунҳои физика ва ифодаҳои математикии онҳо маълумот дод;
- донишҷӯро бо ҳодисаҳои физиковӣ, тарзи мушоҳида ва тадқиқоти онҳо, тарзи ченкуни сахехи бузургиҳои физиковӣ, бо роҳҳои коркарди натиҷаҳои озмоиш ва бо соҳтори амали асбобҳои физиковӣ шинос бояд кард;
- ба донишҷӯ ҳудуди истифодаи моделҳои физиковӣ ва фаразия (гипотеза)-ҳоро бояд нишон дод.

Дар ҷараёни омӯхтани курси физикаи умумӣ донишҷӯ бояд:

- қонунҳои физикаро дуруст ифодаву масъалаҳои физикавиро миқдоран баён ва ҳал карда тавонад;
- аз нишондодҳои услубӣ ва асбобҳои физикавӣ истифода бурда, дар озмоишгоҳ таҷриба гузаронида тавонад ва натиҷаҳои таҷрибаро ҳисобу китобу таҳлил намояд ва аз он хулоса барорад;
- соҳтани моделҳои математикии ҳодисаҳои физикавиро ёд гирифта, тарзи истифодаи онҳоро азбар намояд;
- мустақилона аз китобҳои таълимӣ истифода бурда тавонад.

Тартиб додани нақшаҳои кории дарсҳои лексионӣ, амалӣ ва озмоишӣ ба ӯҳдаи кафедраҳо гузошта мешавад. Ҳангоми тартиб додани нақшаҳои корӣ бояд дараҷаи дониши донишҷӯён ва имконияти техникии озмоишгоҳҳои таълимӣ ба эътибор гирифта шавад.

Муқадима. Навъҳои ҳаракати материя, ки дар физика омӯхта мешаванд. Мавқеи физика дар системаи фаннҳои табиӣ. Нақшай физика дар пешрафти техника ва технология. Физикаи классикӣ, квантӣ ва релативӣ. Бузургиҳои физикӣ ва ҷенкуни онҳо. Системаи воҳидҳо.

МЕХАНИКА

Кинематика. Ҳаракати ростхатта. Кӯчиш, суръат, шитоб. Ҳаракати қаххатта, суръати кунҷӣ, шитоби кунҷӣ, шитобҳои нормалӣ ва тангенсиалиӣ.

Принципи нисбият. Табдилоти Галилей. Доиймӣ будани суръати рӯшной. Постулатҳои Эйнштейн. Табдилоти Лоренс. Ҳулосаҳои кинематикӣ аз табдилоти Лоренс.

Динамика. Қувва. Намудҳои ҳамтасирот. Масса. Импулси зарра. Қонунҳои Нютон. Навъҳои қувва дар механика. Қувваи ҷозиба, қувваи ҷандирӣ, қувваи соиш, ҳаракати ҷирмҳои қайҳонӣ.

Кори қувва. Тавонӣ. Энергияи кинетикӣ. Энергияи потенсиалиӣ. Таносуби қувва ва энергияи потенсиалиӣ.

Қонунҳои бақо дар механика. Қонунҳои бақои импулс ва моменти импулс. Қонуни бақои энергия. Татбиқи қонунҳои бақои импулс ва энергия барои зарбаҳои ҷандир ва гайриҷандир.

Моменти қувва, моменти инерсия, моменти импулс. Муодилаи моментҳо.

Системаҳои сарҳисоби гайриинерсӣ. Ҳаракат дар системаи сарҳисоби гайриинерсӣ. Қувваҳои инерсӣ дар мавриди ҳаракатҳои пешравӣ ва ҷарҳзаниӣ.

Динамикаи ҷисми саҳт. Муодилаи асосии динамикаи ҷисми саҳт дар ҳаракати ҷарҳзаниӣ. Теоремаи Гюгенс-Штейнер. Кор ва энергияи ҷисм дар мавриди ҷарҳиши.

Динамикаи релативӣ. Муодилаи ҳаракат дар мавриди релативӣ. Энергия ва импулси зарраи релативӣ.

Механикаи моеъҳо ва газҳо. Хат ва лӯлаи ҷараён. Қонуни мунтазамҷориshawии ҷараёни моеъ. Муодилаи Бернулли. Часпакӣ. Ҷориshawии ламинарӣ ва турбулентӣ.

Лапишҳои механикӣ. Лапиши гармоникӣ. Амплитуда, басомад, давр ва фазаи лапиш. Қӯчиш, суръат ва шитоб дар лапиши гармоникӣ. Ҷамъи лапишҳои басомад ва самти яхеладошта. Маятникҳои физикавӣ ва математикӣ. Лапишҳои хомӯшшаванда. Лапишҳои маҷбурӣ. Резонанс.

Мавҷҳо. Намуди мавҷҳо. Муодилаи мавҷ. Интерференсияи мавҷҳо. Мавҷҳои истон. Мавҷҳои садоӣ. Ултрасадо. Эффекти Допплер.

ФИЗИКАИ МОЛЕКУЛАВӢ

Асосҳои назарияи молекулавӣ-кинетикии соҳти модда. Ҳолатҳои агретатии модда. Қонунҳои таҷрибавии газҳои идеалӣ. Температура. Шкалаҳои таҷрибавии температура. Муодилаи асосии назарияи молекулавӣ-кинетикии газҳо. Қимати миёнаи энергияи кинетикии гази якатома ва температура.

Ҳодисаҳои интиқолӣ. Ҳамтаъсироти молекулаҳо. Қимати миёнаи адади барҳӯрд ва дарозии дави озоди молекулаҳо. Диффузия, соиши дохилӣ ва гармигузаронӣ.

Асосҳои термодинамика. Энергияи дохилӣ, кори васеъшавии газ, микдори гармӣ. Адади дараҷаҳои озоди молекула. Қонуни якуми термодинамика. Гармиғунҷоиши газ ҳангоми доимӣ будани фишор ва ҳаҷм. Кор ва гармиғунҷоиш дар изопротсесҳо. Протсесси адиабатӣ. Принципи кори мошинҳои ҳароратӣ. Сикли Карно. Қонуни дуюми термодинамика. Энтропия

Элементҳои физикаи статистикиӣ. Тақсимоти Максвелл. Тақсимоти Болсман. Формулаи барометрӣ.

Газҳои реалиӣ. Гузаришҳои фазавӣ. Муодилаи гази реалиӣ. Муодилаи Ван-дер-Ваалс. Нуқтаи кризисӣ (бӯхронӣ). Изотермаҳои Ван-дер-Ваалс. Изотермаҳои гази реалиӣ. Бугшавӣ ва ҷӯшиш.

Кашиши сатҳӣ, таршавӣ, ҳодисаи капилларӣ. Фишори зери сатҳи каҷи моеъ. Муодилаи Лаплас. Ҷисми саҳт. Ҳолатҳои аморфӣ ва кристаллии моддаҳо. Гармиғунҷоиши ҷисми саҳт. Нуқтаи сегона. Гудозиши ва саҳтшавӣ.

ЭЛЕКТР ВА МАГНЕТИЗМ

Электростатика. Заряди электрӣ. Қонуни баҳои заряд. Қонуни Кулон. Шадидияти майдони электрӣ. Теоремаи Остроградский-Гаусс.

Кори күчиши заряд дар майдони электрӣ. Потенсиал. Фарқи потенсиалҳо. Робитай байни шадидият ва фарқи потенсиалҳо.

Ноқилҳо ва диэлектрикҳо дар майдони электрӣ.

Диполи электрӣ. Моменти дипол. Поляризатсияи диэлектрикҳо. Электргунчиш. Конденсаторҳо ва тарзи пайвастӣ онҳо. Энергияи майдони электрӣ. Нуфузпазирӣ диэлектрикӣ.

Чараёни электрии дойимӣ. Ноқилияти электрӣ, муқовимати электрӣ. Қувваи электроҳаракатдиҳанда. Қонунҳои Ом барои қитъаи занҷир ва занҷири сарбаст. Қонуни Ом дар намуди дифференсиалий. Тавонии чараёни электрӣ. Қонуни ҶоулЛенс дар намуди дифференсиалий. Қойидаҳои Кирхгоф. Электролиз. Қонунҳои Фарадей.

Майдони магнитӣ. Таъсири мутақобили ноқилҳои чараёндор. Шадидияти майдони магнитӣ. Қонуни Био-Савар-Лаплас. Қонуни Ампер. Қувваи Лоренс.

Майдони магнитӣ дар моддаҳо. Вектори магнитнокшавӣ вайндуксияи магнитӣ. Моддаҳои диа-, пара- ва ферромагнитӣ. Нуқтаи Кюри. Доменҳо.

Майдони электромагнитӣ. Сели магнитӣ. Қонуни индуксияи электромагнитии Фарадей. Худиндуксия. Индуктивият. Индуксияи тарафайн. Энергияи майдони магнитӣ. Зичии энергия. Муодилаҳои Максвелл.

Чараёни электрии тағиیرёбанда. Муқовимат, ғунҷоиш ва индуктивият дар занҷири чараёни тағиирёбанда. Қонуни Ом барои чараёни тағиирёбанда. Тавони чараёни тағиирёбанда.

Мавҷҳои электромагнитӣ. Муодилаҳои мавҷӣ барои майдони электромагнитӣ. Ҳусусияти мавҷҳои электромагнитӣ. Энергия ва импулси мавҷҳои электромагнитӣ, вектори Умову Пойтинг. Манбаъҳои мавҷҳои электромагнитӣ, шкалаи мавҷҳои электромагнитӣ.

МЕХАНИКА ВА ФИЗИКАИ МОЛЕКУЛАВӢ

Кинематика. Ҳаракати ростхатта. Кӯчиш, суръат, шитоб. Ҳаракати қаҳхатта, суръати кунҷӣ, шитоби кунҷӣ, шитобҳои нормалӣ ва тангенсиалий.

Принципи нисбият. Табдилоти Галилей. Доиймӣ будани суръати рӯшнӣ. Постулатҳои Эйнштейн. Табдилоти Лоренс. Ҳулосаҳои кинематикӣ аз табдилоти Лоренс.

Динамика. Қувва. Намудҳои хамтаъсирот. Масса. Импулси зарра. Қонунҳои Нютон. Навъҳои қувва дар механика. Қувваи ҷозиба, қувваи ҷандирӣ, қувваи соиш, ҳаракати ҷирмҳои кайҳонӣ.

Кори қувва. Тавоной. Энергияи кинетикӣ. Энергияи потенсиалӣ. Таносуби қувва ва энергияи потенсиалӣ.

Қонунҳои бақо дар механика. Қонунҳои бақои импулс ва моменти импулс. Қонуни бақои энергия. Татбиқи қонунҳои бақои импулс ва энергия барои зарбаҳои чандир ва гайричандир.

Моменти қувва, моменти инерсия, моменти импулс. Муодилаи моментҳо.

Системаҳои сарҳисоби ғайриинерсӣ. Ҳаракат дар системаи сарҳисоби ғайриинерсӣ. Қувваҳои инерсӣ дар мавриди ҳаракатҳои пешравӣ ва ҷархзани.

Динамикаи чисми саҳт. Муодилаи асосии динамикаи чисми саҳт дар ҳаракати ҷархзани. Теоремаи Гюгенс-Штейнер. Кор ва энергияи чисм дар мавриди ҷархиш.

Динамикаи релативӣ. Муодилаи ҳаракат дар мавриди релативӣ. Энергия ва импулси зарраи релативӣ.

Механикаи моеъҳо ва газҳо. Ҳат ва лӯлаи ҷараён. Қонуни мунтазамҷоришавии ҷараёни моеъ. Муодилаи Бернулли. Часпакӣ. Ҷоришавии ламинарӣ ва турбулентӣ.

Лапишҳои меҳаникӣ. Лапиши гармоникӣ. Амплитуда, басомад, давр ва фазаи лапиш. Қӯчиш, суръат ва шитоб дар лапиши гармоникӣ. Ҷамъи лапишҳои басомад ва самти якхеладошта. Маятникҳои физикавӣ ва математикӣ. Лапишҳои хомӯшшаванд. Лапишҳои маҷбурӣ. Резонанс.

Мавҷҳо. Намуди мавҷҳо. Муодилаи мавҷ. Интерференсияи мавҷҳо. Мавҷҳои истон. Мавҷҳои садоӣ. Ултрасадо. Эффекти Допплер.

Асосҳои назарияи молекулавӣ-кинетикии соҳти модда. Ҳолатҳои агрегатии модда. Қонунҳои таҷрибавии газҳои идеали. Температура. Шкалаҳои таҷрибавии температура. Муодилаи асосии назарияи молекулавӣ-кинетикии газҳо. Қимати миёнаи энергияи кинетикии гази якатома ва температура.

Элементҳои физикаи статистикӣ. Тақсимоти Максвелл. Тақсимоти Болсман. Формулаи барометрӣ.

Асосҳои термодинамика. Энергияи доҳилӣ, кори васеъшавии газ, миқдори гармӣ. Адади дараҷаҳои озоди молекула. Қонуни якуми термодинамика. Гармиғунҷоиши газ ҳангоми доимӣ будани фишор ва ҳаҷм. Кор ва гармиғунҷоиши дар изопротсесҳо. Протсесси адиабатӣ. Принципи кори мошинҳои ҳароратӣ. Сикли Карно. Қонуни дуюми термодинамика. Энтропия

Газҳои реалӣ. Гузаришҳои фазавӣ. Муодилаи гази реалӣ. Муодилаи Ван-дер-Ваалс. Нуқтаи кризисӣ (бӯхронӣ). Изотермаҳои Ван-дер-Ваалс. Изотермаҳои гази реалӣ. Буғшавӣ ва ҷӯшиш.

Ҳодисаҳои интиқолӣ. Ҳамтасироти молекулаҳо. Қимати миёнаи адади барҳӯрд ва дарозии дави озоди молекулаҳо. Диффузия, соиши доҳилӣ ва гармигузаронӣ.

Кашиши сатҳӣ, таршавӣ, ҳодисаи капилларӣ. Фишори зери сатҳи каҷи моеъ. Муодилаи Лаплас. Ҷисми саҳт. Ҳолатҳои аморфӣ ва кристаллии моддаҳо. Гармиғунҷоиши ҷисми саҳт. Нуқтаи сегона. Гудозиш ва саҳтшавӣ.

ПРАКТИКУМИ ФИЗИКӢ

Практикум аз физикаи умумӣ ба донишҷӯён имконият медиҳад, ки аз як тараф дар таҷриба дурустии қонунҳои физикаро санҷанд, аз тарафи дигар, тарзи таҷриbagузаронӣ ва хулосабарориро ёд гиранд. Танҳо дар таҷриба донишҷӯ ба моҳияти таҷрибаи физикӣ сарфаҳм меравад. Ҳангоми ичрои корҳои лабораторӣ донишҷӯ инҷунин ба тарзи истифодабарии асбобҳои физикавӣ шинос мегардад. Ин ҳусусиятҳо дар оянда барои гузаронидани тадқиқоти илмӣ, ба ҳар як донишҷӯ зарур мешаванд. Бинобар ин донишҷӯ корҳои лабораториро бояд ҳатман бо тайёрии пухта ва соғдилона ичро намояд.

НОМГӮИ МАВЗӰҲОИ НАМУНАВИИ КОРҲОИ ЛАБОРАТОРИ

2. Механика

қойидаҳои ичро кардани корҳои лабораторӣ ва техникаи бехатарӣ; муайян кардани хатоҳои андозагири;

кори лаборатории № 1. Муайян кардани андоза ва зичии ҷисмҳо, ки шакли геометрии дуруст доранд;

кори лаборатории № 2. Омӯхтани қонунҳои кинематика ва динамикаи ҳаракати пешравӣ дар мошини Атвуд;

кори лаборатории № 3. Омӯхтани кинематикаи ҳаракати пешравӣ дар мошини Атвуд;

кори лаборатории № 4. Омӯхтани зарбаи чандирии ҷисмҳо

кори лаборатории № 6. Муайян намудани зариби часпакии моеъҳо бо усули Стокс;

кори лаборатории № 8. Тадқиқи қонуни асосии динамикаи ҷарҳиши ҷисми саҳт;

кори лаборатории № 9. Омӯхтани динамикаи ҳаракати ҷарҳзанӣ дар раққосаки Обербек;

кори лаборатории № 13. Омӯхтани лаппишҳои раққосаки универсиалий; кори лаборатории № 16. Муайян кардани суръати садо дар ҳаво бо методи мавчи истон.

2.Физикаи молекулавӣ

Коидҳои техникаи бехатар;

Кори лаборатории № 1. Омӯзиши усулҳои статистикаи таҳлили маълумоти таҷрибавӣ;

Кори лаборатории № 2. Санчиши қонунҳои гази идеалий;

Кори лаборатории № 3. Муайян кардани событи болсман;

Кори лаборатории № 4. Муайян кардани c_p / c_v барои ҳаво бо методи клеман ва дезорм;

Кори лаборатории № 6. Муайян кардани гармиғунҷоиши хоси ҷисмҳои саҳт;

Кори лаборатории № 7. Муайян кардани зариби васеъшавии тӯлии ҷисмҳои саҳт;

Кори лаборатории № 9. Муайян кардани гармии хоси буғшавии об;

Кори лаборатории № 11. Муайян кардани намии ҳаво;

Кори лаборатории № 12. Омӯзиши ҳодисаҳои интиқол дар газҳо;

Кори лаборатории № 14. Муайян кардани тағиیرёбии энтропия дар системаҳои реалий;

Кори лаборатории № 15. Омӯзиши қувваи таъсири мутақобилаи байни атомҳо дар панҷараи кристалий.

4. Электр ва магнетизм

Элементҳои асосии занҷири электрӣ ва техникаи бехатарӣ;

Кори лаборатории № 1. Омӯхтани майдони электростатикӣ;

Кори лаборатории № 4. Омӯхтани поляризатсияи диэлектрикҳо;

Кори лаборатории № 5. Бо усули кӯпрукча муайян кардани муқовимат;

Кори лаборатории № 6. Муайян кардани муқовимати хоси ноқил;

Кори лаборатории № 7. Дараҷабандии ваттметр ва бо ёрии амперметр ва волтметр муайян кардани муқовимат;

Кори лаборатории № 8. Бо ёрии муқовимати маълум муайян кардани қувваи электроҳаракатдиҳандай манбайи ҷараён;

Кори лаборатории № 9. Омӯхтани вобастагии иқтидор ва коэффициенти кори фойиданок ба борбаст;

Кори лаборатории № 13. Муайян кардани ташкилдиҳандай уфуқии шадидияти майдони магнитии Замин;

Кори лаборатории № 14. Омӯхтани занҷири ҷараёни тағиирёбандა;

Кори лаборатории № 15. Омӯхтани осциллографи электронӣ.

АДАБИЁТ

1. Бобоев Т. Механика: китоби дарсӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, Д: Маориф, 2016.- 320 с.
2. Бобоев Т., Садуллоzода Ҳ., Ақдодов Д.М. Физикаи умумӣ, Ҷилди 1, Душанбе 2019, Матбааи ДМТ, 320 с.
3. Бобоев Т. Асосҳои физикии механика: китоби дарсӣ, Д: Собириён, 2012.- 143 с.
4. Бобоев Т. Механика: китоби дарсӣ, Д: Маориф ва фарҳанг, 2005.- 268 с.
5. Низомов З. Физикаи молекулавӣ. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ. Душанбе, ПРОМЭКСПО, 2017. 600 с.
6. Фриш С.Э., Тиморева А.В. Курси физикаи умумӣ. Ҷилди 1. Ва 2-Сталинобод: Нашриёти давлатии адабиёти таълимӣ-педагогии Тоҷикистон, 1961- 505 с.
7. Сайдуллоева М. Механика, физикаи молекулярӣ ва термодинамика.- Душанбе: Маориф, 1984.- 324 с.
8. Саъдуллоев Ҳ., Холов М., Хоҷаҳонов И. Механика, физикаи молекулярӣ ва асосҳои термодинамика.- Душанбе: 2000.- 174 с.
9. борник задач по общему курсу физики. М. «Наука»Изд.9-е., 1979.-351 с.
- 10.Саъдуллоzода Ҳ., Ақдодов Д.М. Электр ва магнетизм. Душанбе «ДМТ» - с.2011., 262 с.
- 11.Чамолов М., Каримов С.Н., Раҳимов Ф. Курси физикаи умумӣ. Ҳодисаҳои электромагнитӣ. Душанбе «ДДМТ» - с. 2003.
- 12.Сайдуллоева М. Электродинамика – Душанбе, «Маориф» с. 2000.
- 13.Ҳ.Маҷидов. Асосҳои электродинамика. Оптика ва физикаи атомӣ. «Эр-граф», Душанбе, с.2007, 425 сах.
14. Матвеев А.Н. Механика и теория относительности. СПб., М.: Издательство «Лань», 2010.-432 с.
- 15.Стрелков С.П.Механика: Учеб. Пособие М.Наука. 1975.- 559с.
- 16.Савельев И.В. Курс физики. Т. 1-3. СПб., М.: Издательство «Лань», 2008
- 17.Трофимова Т.И. Курс физики. М.: Высшая школа, 2010.-478 с.
- 18.Детлаф А.А., Яворский Б .М. Курс физики. М.: Высшая школа, 2009.
- 19.Яворский Б.М., Пинский А.А. Основы физики. т.1,2, М.: Наука, 2009
- 20.Тлеснин Р.В. Молекулярная физика. Учеб. пособие для университетов. М.Высшая школа. 1973, 360 с.
- 21.Матвеев А.Н. Молекулярная физика: Учеб. пособие для студентов вузов /А.Н. Матвеев.- 3-е изд.- М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО

- «Издательство «Мир и образование», 2006.-360 с.- (Классический университетский учебник.)
22. Кикоин И.К., Кикоин А.К. Молекулярная физика. М.Наука. 1976, 559 с.
23. Калашников С.Г. Электричество: Учебник. М.: Наука, 1985.-592 с.
24. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. Изд.3-е.-СПб.:Книжный мир, 2008.-328 с.
25. Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики для втузов.-3-е изд..- М.:ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век»:ООО «Издательство «Мир и Образование», 2005.- 384 с.

ФАСЛИ III БАРНОМАХОИ НАМУНАВИИ ТАЪЛИМИИ КАФЕДРАИ ФИЗИКАИ УМУМӢ

Барои ихтисосҳои ихтисосҳои курси Физика барои ихтисосҳои 1-31030400 - Информатика, 1-31030301-Математикаи амалӣ 1-31030202-Механика, 31030102-Математикаи факултети механикаи математики

САРСУХАН

Мақсад аз омӯхтани фанни физика назарияи физиковиро чун чамъбости мушоҳида, таҷриба ва озмоишҳо нишон додан аст. Назарияи физиковӣ робитаи байни ҳодисаҳои физиковӣ ва бузургихои физиковиро аз диди математикӣ ифода менамояд. Курси физикаи умумӣ бояд тавассути лексияҳо, дарсҳои амалию озмоишӣ донишҷӯёнро бо тарзҳои асосии мушоҳида, ҷенкунӣ ва озмоиш шинос кунад. Ин курс ба донишҷӯён бояд истифодабарии донишҳои назариявиро барои ҳалли масъалаҳои амалӣ омӯзад.

Барои ба ин мақсад расидан:

- ба донишҷӯ бояд оид ба қонунҳои физика ва ифодаҳои математикии онҳо маълумот дод;
- донишҷӯро бо ҳодисаҳои физиковӣ, тарзи мушоҳида ва тадқиқоти онҳо, тарзи ҷенкунии саҳеҳи бузургихои физиковӣ, бо роҳҳои коркарди натиҷаҳои озмоиш ва бо соҳтори амали асбобҳои физиковӣ шинос бояд кард;
- ба донишҷӯ ҳудуди истифодаи моделҳои физиковӣ ва фаразияҳо (гипотезаҳо)-ро бояд нишон дод.

Дар ҷараёни омӯхтани курси физикаи умумӣ донишҷӯ бояд:

- қонунҳои физикаро дуруст ифодаву, масъалаҳои физиковиро миқдоран баён ва ҳал карда тавонад;

- аз нишондодҳои услубӣ ва асбобҳои физикавӣ истифода бурда, дар озмоишгоҳ таҷриба гузаронида тавонад ва натиҷаҳои таҷрибаро ҳисобу китобу таҳлил намояд ва аз он хулоса барорад;
- соҳтани моделҳои математикии ҳодисаҳои физикавиро ёд гирифта, тарзи истифодаи онҳоро азбар намояд;
- мустақилона аз китобҳои таълимӣ истифода бурда тавонад.

Тартиб додани нақшаҳои кории дарсҳои лексионӣ, амалӣ ва озмоиши ба ӯҳдаи кафедраҳо гузошта мешавад. Ҳангоми тартиб додани нақшаҳои корӣ бояд дараҷаи дониши донишҷӯён ва имконияти техникии озмоишгоҳҳои таълимӣ ба эътибор гирифта шавад.

Муқаддима

Фанни физика. Мавқеий физика дар маҷмӯйи илмҳои табиатшиносӣ. Нақши физика дар инкишоф ва пешрафти техника ва технология.

ФИЗИКА

МЕХАНИКАИ КЛАССИКӢ. Омӯхтани навъҳои оддитарини ҳаракати материя дар механика. Мағҳумҳои бунёдии механика: нуқтаи материалӣ, системаи нуқтаҳои материалӣ, ҷисми сарҳисоб, системаи сарҳисоб, ҷисми саҳт. Муҳити бефосила (моеъ, газ). Бузургиҳои физикавӣ ва ҷенкунии онҳо. Системаи воҳидҳо. Бузургиҳои асосии қинематика. Қинематикаи ҳаракати нисбӣ ҳангоми суръатҳои паст. Табдилоти Галилей ва Лоренс. Принципи нисбияти Галилей. Системаҳои сарҳисоби инерсӣ ва гайриинерсӣ. Масса, импулс, қувва. Қонунҳои Нютон. Қувва дар механика. Зарра ва майдон. Интегронии муодилаҳои ҳаракат. Таҷрибаҳои ҳисобӣ (амалиёти ҳисобӣ) дар механика. Интегралҳои якӯми муодилаи ҳаракати Нютон. Системаҳои сарбаст. Қонуни бақои импулс. Ҳаракати реактивӣ. Муодилаи Мешерский.

Кор ва энергия. Энергияи кинетикӣ. Майдони қувваҳои потенсиалӣ ва энергияи ҳамтаъсирот. Қонуни бақои энергия дар механика.

Моменти импулси зарра ва системаи зарраҳо. Моменти қувваҳо. Муодилаи моментҳо. Қонуни бақои моменти импулс. Ҳаракати зарраҳо дар майдони марказӣ. Қонунҳои Кеплер. Каффи Леверӣ. Парвозҳои байнисайёравӣ. Ҳаракат дар системаҳои сарҳисоби гайриинерсӣ. Қувваҳои инерсӣ. Ҳаракати ҳамвори ҷисми саҳт. Моменти инерсия. Ҳаракати ҷисми саҳти дар як нуқта маҳкамкардашуда. Тензори инерсия. Муодилаҳои Эйлер. Гирокспокҳо.

Динамикаи релативӣ. Импулс ва энергияи зарраи релативӣ. Ҳамбастагии байни масса ва энергия.

Динамикаи системаҳои алоқаманд. Координатаҳо ва қувваҳои умушишуда. Функция ва муодилаи Лагранж. Функцияи Гамильтон. Принципи таъсири камтарин. Оссилятори хаттӣ. Оссилятор бо соиши часпак (ба ҳисобигирии қувваи соиш). Лапишҳои маҷбури. Мафҳуми оссилятори гайрихаттӣ.

Лапиши раққосак бо тамоюлҳои калон. Резонанс дар системаи гайрихаттӣ. Лапиши системаи оссилятори пайваста. Координатҳои амудӣ (нормалӣ) ва лапишҳои нормалӣ. Дигаргунсозии дискретии Фурье.

ФИЗИКАИ МОЛЕКУЛАВӢ ВА СТАТИСТИКӢ. Моделҳои асосии физикаи молекулавӣ ва статистикӣ. Методҳои динамикӣ, статистикӣ ва термодинамикии омӯзиши системаҳои физикӣ. Аппарати математикии назарияи бузургиҳои тасодуфӣ. Физикаи статистикӣ ва математикаи ҳисобӣ.

Ҳолатҳои агрегатии модда. Ҳосиятҳои асосии фарқунандагии газ, моеъ ва ҷисми саҳт. Диаграммаҳои ҳолат. Моделҳои оддитарини газ ва кристалл. Ҳаракати броунӣ.

Гази идеалӣ. Муодилаи Клапейрону Менделеев ва исботи он дар асоси назарияи молекулавӣ-кинетикии моддаҳо. Температураи мутлақ. Термометрҳо ва шкалаҳои ченқунии температура. Дойимии Болсман. Дойимии универсалии газҳо. Қонунҳои статистикии системаи молекулаҳо. Фазои фазавӣ ва муодилаи Лиувилл. Тақсимоти микроканоникӣ (маъмули)-и ва каноникӣ (маъмули)-и Гибсс. Тақсимоти Максвеллу Болсман. Теорема оид ба тақсимоти қимати миёнаи энергияи молекулаҳо ба ҳар як дараҷаи озод.

Ходисаҳои интиқолӣ. Дарозии дави озоди молекулаҳо. Ходисаҳои дифузия, часпакӣ ва гармиғузаронӣ.

Усули термодинамикии омӯзиши системаҳои физикавӣ. Параметрҳои асосии термодинамикӣ. Ҳолати система. Энергияи дохилии гази идеалӣ. Гармиғунҷоиш. Кори система ба муқобили қувваҳои беруна. Қонуни якӯми термодинамика. Протсесси адиабатӣ.

Сикли Карно. Теоремаҳои Карно. Қонуни дуюми термодинамика. Энтропия. Ифодаи энтропия бо ёрии функцияи тақсимотӣ. Маънои физикавии энтропия.

Методи потенциалҳои термодинамикӣ. Энергияи дохилӣ, энергияи озод, энталпия ва потенсиали Гиббс. Энергияи максималӣ. Шартҳои устувории система. Функцияи тақсимоти параметрҳои термодинамикӣ.

Алоқаи байни методҳои статистикию термодинамикии омӯзиши системаҳои физикавӣ. Суммаи статистикӣ ва муайянкунии потенциалҳои

термодинамикӣ. Мисолҳои ҳисоби суммаҳои термодинамикӣ. Модели гази реалиӣ. Ҳамтаъсироти молекулаҳо ва муодилаи Ван-дер-Ваалс. Фуксияҳои термодинамикии гази реалиӣ. Изотермаҳои Ван-дер- Ваалс. Гузаришҳои фазавӣ. Нуқтаи кризисӣ (бӯхронӣ). Исботи статистикии дойимиҳои Ван-дер-Ваалс. Муодилаи овардашудаи Ван-дер-Ваалс. Қонуни мувофиқии ҳолатҳо.

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА. Ҳодисаҳои электромагнитӣ дар табиат ва усулҳои омӯзиши онҳо. Усулҳои омӯхтани микроскопӣ ва макроскопӣ. Зичии заряд ва вектори зичии ҷараён. Қонуни баҳои заряд.

Майдони электростатикӣ. Қонуни Кулон. Шадидияти майдон ва потенсиали дипол. Ҳамтаъсироти майдон бо модда. Қутбнокшавии диэлектрикҳо. Ноқилҳо дар майдони электрӣ, шартҳои ҳудудӣ барои векторҳои шадидияти майдон ва индуксияи электрӣ. Ғунҷоиши электрӣ. Энергияи майдони электрӣ.

Ҷараёни электрии доимӣ. Табиати ҷараёни электрӣ дар металҳо, электролитҳо (моєъҳо), плазма ва нимнокилҳо. Қонуни Ом. Қувваи электроҳаракатдиҳанда. Қоидаҳои Кирхгоф. Табдилоти энергия дар занҷирҳои электрӣ.

Майдони магнитӣ. Ҳамтаъсироти зарядҳои ҳаракатманд.. Қувваи Лоренс. Вектори индуксияи магнитӣ. Ҳамтаъсироти ҷараёнҳо. Қонуни Ампер. Формулаи Био-Савар -Лаплас. Потенсиали векторӣ ва таносуби он бо индуксияи майдони магнитӣ. Теорема оид ба сиркулятсияи вектори индуксияи магнитӣ.

Муҳитҳои магнитӣ (магнетикҳо). Диа,-пара ва ферромагнетикҳо. Антиферромагнетикҳо. Ҷараёнҳои молекулавии Ампер ва нуқтаи Вайсу – Қюри. Вобастагиҳои байни вектори индуксияи майдони магнитӣ, қутби магнитӣ ва шадидияти майдони магнитӣ. Шартҳои ҳудудӣ барои векторҳои индуксия ва шадидияти майдони магнитӣ. Робитаҳои байни майдони магнитӣ ва электрӣ. Қонуни индуксияи электромагнитии Фарадей. Сели майдони магнитӣ. Ҷараёни индуксионӣ. Майдони гирдпечи электрӣ. Қоидаи Ленс. Намуди дифференсиалии қонуни индуксияи электромагнитӣ.

Ҳамтаъсироти ноқилҳои ҷараёндор (контурҳо). Индуктивият. Худиндуксия ва индуксияи тарафайн. Энергияи майдони магнитӣ.

Ҷараёни тағиیرёбанда. Шарти квазистатсионарии ҷараён. Муодилаи дифференсиалиӣ барои занҷирҳои электрӣ. Протсесҳои мубодила. Интеграли Дюамеля. Лапишҳои гармоникӣ дар занҷираи ҷараёни тағиирёбанда. Методи амплитудаҳои мавҳум. Кор ва тавононии ҷараёни тағиирёбанда. Лапишҳои гайригармоникӣ. Қатор ва интеграли Фурье. Ҷараёни кӯчишӣ. Қонунҳои фундаменталии электродинамика.

Системаи муодилаҳои Максвелл. Муодилаҳои ҳолат. Шартҳои ҳудудӣ. Муодила барои потенциалҳои скалярӣ ва вектории майдони электромагнитӣ. Мавчи электромагнитии ҳамвор. Шкалаи мавҷҳои электромагнитӣ.

Энергия ва импулси майдони электромагнитӣ. Теоремаи Пойтинг. Вектори Умову Пойтинг. Ҳаракати зарраҳо дар майдони электромагнитӣ. Импулс ва фишори мавчи электромагнитӣ. Таҷрибаҳои Лебедев.

Электродинамика ва назарияи нисбии хусусӣ. Табдилоти релативии майдонҳо. Инвариантҳои майдони электромагнитӣ. Ягонагии релятивияти электродинамикиӣ ва механикиӣ.

Амалҳои ҳисобкуни дар электродинамика. Моделҳои физикавӣ дар занҷирҳои ҳисобшаванда оид ба ҳисоб кардани майдонҳои статсионарӣ барои ҳалли масъалаҳои марбути афқанишот, паҳншавӣ ва пароканиши мавҷҳои электромагнитӣ.

ПРОСЕССҲОИ МАВҶӢ ВА ОПТИКА. Ҳаракати мавҷӣ дар табиат. Паҳн намудани ахбор (информатсия) ва энергия бо ёрии мавҷ. Омӯҳтани протессҳои мавҷӣ, мавҷҳои гармоникӣ, мавҷҳои тӯлӣ ва арзӣ.

Муодилаҳои ҳаттӣ, мавҷҳои садо. Мавҷҳои электромагнитӣ. Сели энергия. Муқовимати пурра (импеданс).

Замшавии мавҷҳои гармоникӣ. Модуляциякунии мавҷҳо ва спектри онҳо. Телевизион ва радиошунавонӣ. Пакети мавҷӣ. Муодилаи алоқамандии байни давомнокӣ ва фосилаи басомадҳо.

Таҳлили спектрӣ. Спектри импулс ва спектри импулсҳои даврии пай дар пай. Лапишҳои гармоникии хомӯшшаванда. Паҳнони табиии ҳати спектр. Табдилоти дискретии Фурье. Басомади Найквист. Ҷамъкунии басомадҳо. Табдилоти Фурье дар таҳлили спектрҳо.

Мавҷҳо дар муҳитҳои дорои дисперсия. Дисперсияи фазоӣ ва замонӣ. Суръати гурӯҳӣ. Дисперсияи нормалӣ ва аномалиӣ. Занҷири мавҷҳо. Модели мавҷ дар кристаллҳои ионӣ. Мавҷҳои садоӣ ва оптикий. Назарияи классикии дисперсияи рӯшной. Спектрҳои фурӯбурд.

Инъикос ва шикасти мавҷҳо. Ҳодисаи инъикоси пурра. Рӯшанбарҳо ва истифодаи онҳо барои паҳши ахбор. Ҳатҳои алоқаи оптикий.

Интерференсия. Когерентияти мавҷҳо. Давомнокӣ ва дарозии когерентият. Интерференсияи мавҷҳои қисман когерентӣ.

Тасвири манзараи интерференсионӣ. Занҷирҳои интерференсионии классикӣ.

Интерферометри Майклсон. Нурафкании диполӣ, панҷараи антенӣ. Радиотелескоп. Эталони Фабри-Перо.

Дифраксия. Принципи Гюйгенс-Френел. Зонахой Френел. Лавҳаҳои худудӣ. Линза. Оптикаи геометрӣ. Дифраксияи Френел. Дифраксияи Фраунгоффер. Панҷараи дифраксионӣ.

Таҳлили спектрии мавҷҳои фазоӣ модулятсияшуда. Тамоюли дастаҳои рӯшнӣ. Наздиқшавии параболӣ дар назарияи дифраксия. Дастаҳои шуоии Гюйгенс.

Оптикаи Фурье. Методҳои оптикии коркарди ахбор. Полоиши фазоии сигналҳои оптикӣ. Протессҳои оптикӣ. Мағҳуми голография.

Аfkанишоти мавҷӣ. Модели классикӣ. Аfkанишоти ҳароратии мунтазам. Формулаи Планк. Нурафканиши спонтанӣ ва маҷбурӣ. Тақвияти мавҷҳои оптикӣ. Лазерҳо. Татбиқи лазерҳо дар илм ва соҳаи асбобсозӣ. Мавҷҳо дар муҳитҳои дисперсиякунандай гайрихаттӣ.

Генератсияи лапишҳои гайрихаттӣ. Худфокусировкаи дастаҳои рӯшнӣ.

Амалҳои ҳисобкунӣ дар оптикаи гайрихаттӣ. Моделҳои физикавӣ дар нақшаҳои ҳисобӣ барои муодилаи мавҷӣ, шарҳи шарти устуворӣ.

АСОСҲОИ ФИЗИКАИ КВАНТӢ. Хусусиятҳои квантии аfkанишоти электромагнитӣ. Аfkанишоти ҳароратӣ. Аfkанишоти рентгенӣ. Фотоэффект. Таҷрибаи Бёте. Квантҳо ва фотонҳо. Эффекти Комптон. Формулаи Планк барои аfkанишоти ҳароратии чисми мутлақ сиёҳ.

Назарияи атоми Бор. Қонуниятҳои спектрҳои атомӣ. Модели атомии Резерфорд. Постулатҳои Бор. Таҷрибаи Франк ва Герс.

Ҷузъҳои механикаи квантӣ. Гипотезаи Луи-де-Бройл. Ададҳои квантӣ. Хусусияти мавҷии микрозарраҳо. Таносуби номуайяниҳо. Функцияи мавҷӣ ва тавсифи он. Муодилаи Шрёдингер.

Физикаи атом ва молекулаҳо. Назарияи квантии атоми гидроген. Моменти механикӣ ва магнитии атоми бисёрэлектрона. Спини электрон. Принципи Паули. Системаи даврии унсурҳои кимиёвӣ. Спектрҳои атомӣ. Мағҳум оид ба бандҳои кимиёвӣ. Спектрҳо. Аfkанишоти маҷбурӣ. Лазерҳо.

Физикаи чисмҳои саҳт. Панҷараи кристаллӣ. Зонаҳои энергӣ дар кристалҳо. Электроқилияти моддаҳо. Нимноқилҳо. Ноқилияти хусусӣ ва ғашии нимноқилҳо. Унсурҳои нимноқилӣ дар электроника.

Физикаи ядро. Таркиб ва тавсифоти ядрои атом. Масса ва энергияи банди ядроӣ. Изотопҳо. Радиоактивият. Қонунҳои табдилоти радиоактивӣ. Радиоактивияти сунъӣ. Пораshawии ядроҳо. Реаксияи термоядроӣ. Зарраҳои бунёдӣ ва синфбандии онҳо.

Модели кваркӣ. Энергетикаи ядроӣ. Таъсири шуоъҳои ядроӣ ва татбиқи онҳо (аспектҳои экологӣ).

НОМГҮИ МАВЗҮХОИ НАМУНАВИИ КОРХОИ ЛАБОРАТОРИЙ

3. Механика

қойидаҳои ичро кардани корҳои лабораторӣ ва техникаи бехатарӣ; муайян кардани хатоҳои андозагирӣ;

кори лаборатории № 1. Муайян кардани андоза ва зичии ҷисмҳое, ки шакли геометрии дуруст доранд;

кори лаборатории № 2. Омӯхтани қонунҳои кинематика ва динамикаи ҳаракати пешравӣ дар мошини Атвуд;

кори лаборатории № 3. Омӯхтани кинематикаи ҳаракати пешравӣ дар мошини Атвуд;

кори лаборатории № 4. Омӯхтани зарбаи ҷандирии ҷисмҳо

кори лаборатории № 6. Муайян намудани зариби часпакии моеъҳо бо усули Стокс;

кори лаборатории № 8. Тадқиқи қонуни асосии динамикаи ҷарҳиши ҷисми саҳт;

кори лаборатории № 9. Омӯхтани динамикаи ҳаракати ҷарҳзани дар раққосаки Обербек;

кори лаборатории № 13. Омӯхтани лаппишҳои раққосаки универсалий;

кори лаборатории № 16. Муайян кардани суръати садо дар ҳаво бо методи мавҷи истон.

2. Физикаи молекулавӣ

Қоидҳои техникаи бехатар;

Кори лаборатории № 1. Омӯзиши усулҳои статистикаи таҳлили маълумоти таҷрибавӣ;

Кори лаборатории № 2. Санчиши қонунҳои гази идеалий;

Кори лаборатории № 3. Муайян кардани сабти болсман;

Кори лаборатории № 4. Муайян кардани c_p / c_v барои ҳаво бо методи клеман ва дезорм;

Кори лаборатории № 6. Муайян кардани гармиғунҷоиши хоси ҷисмҳои саҳт;

Кори лаборатории № 7. Муайян кардани зариби васеъшавии тӯлии ҷисмҳои саҳт;

Кори лаборатории № 9. Муайян кардани гармии хоси буғшавии об;

Кори лаборатории № 11. Муайян кардани намии ҳаво;

Кори лаборатории № 12. Омӯзиши ҳодисаҳои интиқол дар газҳо;

Кори лаборатории № 14. Муайян кардани тағийирёбии энтропия дар системаҳои реалий;

Кори лаборатории № 15. Омӯзиши қувваи таъсири мутақобилаи байни атомҳо дар панҷараи кристалий.

5. Электр ва магнетизм

Элементҳои асосии занчири электрӣ ва техникаи бехатарӣ;

Кори лаборатории № 1. Омӯхтани майдони электростатикӣ;

Кори лаборатории № 4. Омӯхтани поляризатсияи диэлектрикҳо;

Кори лаборатории № 5. Бо усули кӯпружча муайян кардани муқовимат;

Кори лаборатории № 6. Муайян кардани муқовимати хоси ноқил;

Кори лаборатории № 7. Дараҷабандии ваттметр ва бо ёрии амперметр ва волтметр муайян кардани муқовимат;

Кори лаборатории № 8. Бо ёрии муқовимати маълум муайян кардани кувваи электроҳаракатдиҳандаи манбайи ҷараён;

Кори лаборатории № 9. Омӯхтани вобастагии иқтидор ва коэффициенти кори фойиданок ба борбаст;

Кори лаборатории № 13. Муайян кардани ташкилдиҳандаи уфуқии шадидияти майдони магнитии Замин;

Кори лаборатории № 14. Омӯхтани занчири ҷараёни тағиирёбанда;

Кори лаборатории № 15. Омӯхтани осциллографи электронӣ.

АДАБИЁТ

- 26.Бобоев Т. Механика: китоби дарсӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, Д: Маориф, 2016.- 320 с.
- 27.Бобоев Т., Садуллозода Ҳ., Ақдодов Д.М. Физикаи умумӣ, Ҷилди 1, Душанбе 2019, Матбааи ДМТ, 320 с.
- 28.Бобоев Т. Асосҳои физикии механика: китоби дарсӣ, Д: Собириён, 2012.- 143 с.
- 29.Бобоев Т. Механика: китоби дарсӣ, Д: Маориф ва фарҳанг, 2005.- 268 с.
- 30.Низомов З. Физикаи молекулавӣ. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ. Душанбе, ПРОМЭКСПО, 2017. 600 с.
- 31.Фриш С.Э., Тиморева А.В. Курси физикаи умумӣ. Ҷилди 1. Ва 2- Столинобод: Нашриёти давлатии адабиёти таълимӣ-педагогии Тоҷикистон, 1961- 505 с.
- 32.Сайдуллоева М. Механика, физикаи молекулярӣ ва термодинамика.- Душанбе: Маориф, 1984.- 324 с.
- 33.Сайдуллоев Ҳ., Ҳолов М., Ҳоҷаҳонов И. Механика, физикаи молекулярӣ ва асосҳои термодинамика.- Душанбе: 2000.- 174 с.
- 34.борник задач по общему курсу физики. М. «Наука»Изд.9-е., 1979.-351 с.
- 35.Сайдуллозода Ҳ., Ақдодов Д.М. Электр ва магнетизм. Душанбе «ДМТ» - с.2011., 262 с.
- 36.Чамолов М., Каримов С.Н., Раҳимов Ф. Курси физикаи умумӣ. Ҳодисаҳои электромагнитӣ. Душанбе «ДДМТ» - с. 2003.
- 37.Сайдуллоева М. Электродинамика – Душанбе, «Маориф» с. 2000.

- 38.Х.Мачидов. Асосҳои электродинамика. Оптика ва физикаи атомӣ. «Эр-граф», Душанбе, с.2007, 425 сах.
39. Матвеев А.Н. Механика и теория относительности. СПб., М.: Издательство «Лань», 2010.-432 с.
- 40.Стрелков С.П.Механика: Учеб. Пособие М.Наука. 1975.- 559с.
- 41.Савельев И.В. Курс физики. Т. 1-3. СПб., М.: Издательство «Лань», 2008
- 42.Трофимова Т.И. Курс физики. М.: Высшая школа, 2010.-478 с.
- 43.Детлаф А.А., Яворский Б .М. Курс физики. М.: Высшая школа, 2009.
- 44.Яворский Б.М., Пинский А.А. Основы физики. т.1,2, М.: Наука, 2009
- 45.Тлеснин Р.В. Молекулярная физика. Учеб. пособие для университетов. М.Высшая школа. 1973, 360 с.
- 46.Матвеев А.Н. Молекулярная физика: Учеб. пособие для студентов вузов /А.Н. Матвеев.- 3-е изд.- М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и образование», 2006.-360 с.- (Классический университетский учебник.)
- 47.Кикоин И.К., Кикоин А.К. Молекулярная физика. М.Наука. 1976, 559 с.
- 48.Калашников С.Г.Электричество:Учебник. М.: Наука,1985.-592 с.
- 49.Волькенштейн В.С. Сволькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики.Изд.3-е.-СПб.:Книжный мир, 2008.-328 с.
- 50.Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики для втузов.-3-е изд..- М.:ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век»;ООО «Издательство «Мир и Образование», 2005.- 384 с.

ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ДОНИШГОХИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН

ФАКУЛТЕТИ ФИЗИКА

КАФЕДРАИ ФИЗИКАИ ҲАСТА

БАРНОМАҲОИ ТАЪЛИМИЙ

Мураттибон: профессор: Махсудов Б.И.,
дотсентон: Нарзиев Х., Аббосов О..
Хочаев Ю.П.
ассистентон: Камолиддинов Ф.Ч.,
Латипова С.З., Муминов С.В.

Муҳаррир: д.и.ф.м., профессор Махсудов Б.И.

Барномаи намунавии таълимӣ дар ҷаласаи кафедраи физикаи ҳастаи факултети физикаи ДМТ баррасӣ ва муҳокима шудааст. Суратҷаласаи №5_ аз «20» 12 соли 2022

Барномаи намунавии таълимӣ дар шӯрои илмӣ-методии факултети физикаи ДМТ баррасӣ ва муҳокима шудааст.

Суратҷаласаи №4_ аз «22»_12__ соли 2022

Барномаи намунавии таълимӣ дар шӯрои илмӣ-методии ДМТ муҳокима ва тасдиқ шуда, барои истифода дар раванди таълими факултети физика пешниҳод шудааст.

Суратҷаласаи №4/6_ аз «27»_12__ соли 2022

Душанбе 2023

ПЕШГУФТОР

Барномаҳои намунавӣ (минбаъд Барномаҳо) дар асоси Стандарти давлатии таҳсилоти олии касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (аз 25.02.2017, №94) асосан барои ихтисосҳои физика ва гайрифизикаи факултети физика, ки тадриси фанҳои ба кафедраи физикаи ҳаста вобаста буда, дар онҳо тибқи нақшай таълимӣ пешбинӣ шудааст ва дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон амал мекунанд, аз ҷониби гурӯҳи кории кафедраи физикаи ҳаста таҳия гардидааст. Соҳтори Барномаҳо аз барномаҳои намунавии пештара фарқ мекунад ва се фаслро дар бар мегирад:

5. Барномаи фанҳои умумикасбӣ;
6. Барномаи фанҳои интихобӣ;
7. Барномаи фанҳои тахассусӣ.

Фанҳои таълимие, ки ба ҳар як фасл маҳсуб мебошанд, дар мундаричаи Барномаҳо муфассал зикр гардидаанд.

Дар асоси Барномаҳои мазкур барномаҳои корӣ (силлабусҳо) тартиб дода шуда бо қарори кафедра ва Шурои илмӣ-методии факултети физикаи ДМТ тасдиқ гардида, дар раванди таълим дар факултети физика мавриди истифода қарор мегиранд. Ҳангоми таҳияи барномаҳои корӣ (силлабусҳо) мавзӯъҳои дар Барномаҳо пешниҳодшуда бояд ба шакли умумӣ риоя шуда, дастовардҳои илму техникаи муосири соҳа мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор гирад. Ҳамзамон бояд дар барномаҳои кории фанҳои тахассусӣ самти асосии таҳқиқ дар муассисаҳои олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҷриба ва анъанаҳои он дар тайёр кардани мутахassisон ва инчунин дигар хусусиятҳои ба донишгоҳ марбут дар назар гирифта шавад.

Дар барномаҳои корӣ (силлабусҳо) тартиби тадриси мавзӯъҳо баён гардида, теъдоди соатҳои ба он маҳсуб нишон дода мешаванд. Тартиб ва пайдарпайии гузориши мавзӯъ ва фаслҳои ҷудогонаи он вобаста ба шароити муассисаҳои олии касбӣ метавонад тағиیر ёбад. Агар фанҳои таълимӣ ба гайр аз дарсҳои лексионӣ дорои машғулиятҳои лабораторӣ ва амалий бошанд, он гоҳ барномаи корӣ бояд нақшай мушаххаси масоили мавриди омӯзиши ин дарсҳоро дарбар гирифта, тартиби иҷроиш ва тақсимоти соатҳоро пешбинӣ намояд.

Мазмун ва теъдоди масоили дар дарсҳои лабораторӣ ва амалий иҷрошавандаро кафедраҳо мутобиқ ба барномаи намунавӣ ва бо назардошли шароити муассисаҳои олии касбӣ, самти анҷом додани таҳқиқоти илмӣ таъин мекунанд. Баъзе аз мавзӯъҳо, албатта вобаста ба шароит: таъмин будани муассисаи таълимӣ бо мутахassisон ва омӯзгорони соҳибтаҷриба, инчунин мавҷудияти маводу дастгоҳҳо ва

корхонаҳои таҷрибаомӯзӣ омӯзиши амиқро талаб менамоянд, бинобар ин дар барномаҳои корӣ ин масоил бояд мавриди арзёбӣ қарор гирад.

ФАСЛИ 1.

БАРНОМАИ ФАНҲОИ УМУМИКАСБӢ

КАФЕДРАИ ФИЗИКАИ ҲАСТА.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Физикаи атом ва ҳодисаҳои атомӣ”, барои ихтисоси 31040103-Физика.

Муқадима. Асосҳои назарияи атомии соҳти мода. Таърихи муҳтасари инкишофи назарияи атомӣ. Унсурҳои ки, миёй ва назарияи атомӣ дар кимиё (гипотезаи Далтон, гипотезаи Проут). Массаи атом. Воҳиди атомии масса. Андозаи атом. Воҳид ва масштаби масофа, энергия дар микроолам. Қонуни Авогадро. Адади атомҳо дар воҳиди микдори модда. **Нурафкани ҳароратӣ.** Ҳосияти нурборӣ ва нурфурӯбарии ҷисмҳо. Қонуни Кирхгоф. Ҷисми мутлақ сиёҳ. Қонуни Стефан-Болсман, Қонуни Вин. Формулаи Релей-Чинс. Ҷимати миёнаи статистики энергияи оғтишҳои гармоники. Формулаи Планк. Доимии Планк.

Фотонҳо. Нурафкани рентгенӣ. Сарҳади кутоҳ мавчи тайфи нурҳои рентгенӣ. Фотоэфект. Тачрибаҳои Столетов. Формулаи Эйнштейн. Тачрибаҳои Милликен. Сарҳади сурҳи фотоэфект. Тачрибаи Боте. Фотонҳо. Дулизми мавчи-корпускали. Вобастагии байни тасаввуроти мавчи ва корпускали. Эффекти Комптон. Дарозии мавчи комптонӣ.

Модели ҳастаии атом. Тайфи атомӣ. Тачрибаҳо оиди парешхӯрди алфазарраҳо. Формулаи Резерфорд. Модели ҳастаии атом. Постулатҳои Бор. Тачрибаи Франк ва Хертс. Назарияи элементарии бори атоми ҳидроген. Ҳатҳои тайфии атоми ғидроген.

Ҳосиятҳои мавҷии микрозарраҳо. Гипотезаи де-Бройл. Асосҳои таҷрибавии меҳаникаи қвантӣ. Дифраксияи электронҳо. Тачрибаҳои Томсон ва Тарковский. Қобили қабул набудани истифодаи мавҳуми масир дар микролам. Гузаштани дастаи электронҳо аз сӯроҳ. Вобастагии номуайяниҳо ва принсипи номуайяни Ҳейзенберг. Гузаштани зарраҳо аз сӯроҳи. Андоза ва энергияи камтарини атоми ғидроген.

Элементҳои меҳаникаи қвантӣ. Муодилаи Шредингер. Маънои физики ва ҳосиятҳои функцияи мавҷӣ. Қвантониши энергия. Зарра дар ҷоҳи

потенсиалии чукури росткунчаи якчена. Натичаи механикаи квантӣ барои остилятори гармоники. Энергияи сифрӣ. Коидай интихоб барои адади квантии лаппандай гузаришҳои тобишзӣ.

Квантониши моменти импулс. Адади квантии мадории моменти импулс. Спин. Спини электрон. Моменти импулси пурра. Моменти механики натичавии атоми бисёрэлектрона. Алоқаи L-S ва J –L. Ишораи термҳо.

Натичаи механикаи квантӣ барои атомигидроген. Ададҳои квантии электрон дар атом. Холатҳои масхшуда. Ишораи ҳолатҳо. Коидай интихоб барои гузаришҳои электронӣ. Секрияҳои тайфии атоми ҳидроген.

Тақсимоти электронҳо аз рӯи энергия дар атом. Принципи Паулӣ. Қабатҳо ва зерқабатҳо. Конфигуратсияи электронии атом. Системаи даврии унсурҳои Менделеев.

Тайфи металҳои ишқорӣ. Серияи асосии тайфӣ. Ислоҳи Ридберг. Соҳтори нозуки хатҳои тайфӣ. Хосияти мултиплети. Таъсири спин-мадорӣ. Тарҳи сатҳҳо ва гузаришҳо дар натрий.

Нурафкании рентгении тавсифӣ. Тайфӣ рентгенӣ. Қонуни мозлӣ. Молекулаи дуатома. Тарҳи сатҳҳои энергетики молекулаҳои дуатома.

Моменти магнитии атом. Моменти магнитии мадорӣ ва спинӣ. Магнетони Бор. Зариби Ланде. Эффекти Зееман. Резонанси парамагнетии электронӣ.

Лазерҳо. Нурафкании худбаҳуд ва маҷбури. Коэффициенти Эйнштейн. Паҳнони хатҳои тайфӣ. Маскунии савияи инверсионӣ. Алоқаи баракси мусбат. Зариби тақвият. Лазерҳои ёқутӣ.

Гармиғунҷоиши кристалҳо. Тафи лаппиши панҷараи кристалӣ. Назарияи Дебай. Фотонҳо. Тақсимоти Бозе-Эйнштейн.

Минтақаҳои энергӣ дар кристалҳо. Назарияи квантии электрони озод дар металл. Зичии ҳолатҳои энергӣ. Тақсимоти Ферми-Дирак.

Минтақаҳои энергӣ дар кристалҳо. Металҳо, нимноқилҳо. Нимноқилҳои хусусӣ ва ғаши. Ноқилияти электронӣ ва ҷавфӣ. Фавқунноқилият. Қори баровард. Эмиссияи термоэлектронӣ. Фарқи потенсиалии тамосӣ. Ҳодисаҳои термоэлектронӣ.

Таъсири майдонҳои магнитӣ ва электрӣ ба ҳаракати зарраҳои электронок. Қувваҳои дар майдони электромагнитӣ ба заряд таъсиркунанда. Қувваи Лоренс. Таъсири майдони магнитии якчинсаи доимии арзӣ ба ҳаракати заряд. Таъсири майдони электростатикӣ ба зарраи электронок. Майдони якчинсаи арзӣ. Майдони якчинсаи тӯлӣ.

Асосҳои физикаи плазма. Мавҳуми плазма. Хосиятҳои асосии

плазма. Плазма дар майдони магнитӣ. Лапишҳо ва ноустуровии плазма. Нурафканиши плазма. Афканишоти электромагнитии плазма. Афканишоти корпускалии плазма. Истифодаи плазма.

АДАБИЁТ

1. И. В. Савелев. Курс общей физики, т.с-М: Наука. Физ.матем.лит.,1988.
2. А.Н. Матвеев. Атомная физика-М: высшая школа,1989.
3. И.В. Сивухин. Общий курс физики. Атомная и ядерная физика (ч.1,2) М. Наука, 1989.
4. Э.В.Шпольский. Атомная физика, т.1-2-М: Наука.1974.
5. Январ Шукрии Самарқандӣ. Физикаи атом. Китоби дарсӣ. Эрграф - Душанбе: 2015.
6. Я.Ш. Самарқандӣ. Корҳои лабораторӣ аз физикаи атом- Душанбе- «Эрграф»-2011.-124 саҳ.
7. Январ Шукрии Самарқандӣ. Маҷмӯи масъалаҳо аз физикаи атом- Душанбе.-«Эрграф» -2012.
8. А. Нарзиев, Б.И. Махсудов. Физикаи атом, физикаи ҳаста ва дозасанҷӣ.- Душанбе. «Эр-граф».2012.
9. Махсудов Б.И., Муллоев Н.У. Лазеры. Лазеры в медицине.-изд. «Андалеб»-2015.112 саҳ..
10. Январ Шукрии Самарқандӣ. Маҷмуъи саволу масъалаҳои тестӣ аз курси «Физикаи атом». Душанбе- «Эрграф», -2012. 12,5 ч.ч. 104 саҳ.
11. Б.И.Махсудов. Оптикаи квантӣ. Хосияти мавҷии микрозарраҳо. Душанбе. «Эрграф»-2021. 158 саҳ.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Физикаи ҳаста ва зарраҳои бунёдӣ” барои ихтисоси 31040103-Физика

Муқаддима

Марҳилаҳои асосии инкишофи физикаи ҳаста ва зарраҳои бунёдӣ. Назарияи нисбият. Ченакҳои ҳодисаҳои микроолам.

Хосиятҳои асосии ҳастаи атом. Тачрибаи Резерфорд. Заряди ҳаста. Андоза иҳаста. Формфакторҳои ҳаста ва нуклонҳо. Дефекти масса. Энергияи

бандиши ҳаста. Формулаи нимэмпирии энергияи бандиши ҳаста. Мафхумҳои асосии механикаи квантӣ. Спин ва моменти магнитии ҳаста. Моменти мултиполиистатистики ҳаста. Моменти квадру полииэлектрикии ҳаста. ҷуфтият. Қонуни бақои ҷуфтият. Изоспини ҳаста. Статистикаи ҳастаҳо.

Ҳамтаъсиротҳои нуклон-нуклонӣ. Ҳосиятҳои асосии дейтрон. Моменти магнитӣ ва квадруполии дейтрон. Функцияи мавҷии дейтрон. Қувваҳои ҳастай. Потенсиали ду нуклона. Принципи умуми карда шудаи Паули. Назарияи мезонии қувваҳои ҳастай.

Ҳамтаъсироти афканишоти ҳастаи бо модда. Ҳамтаъсироти алфа-зарраҳо ва бета-зарраҳо бо модда. Ҳамтаъсироти гамма-нурӯҳо бо модда.

Усулҳои бақайдгирии зарраҳо. **Радиоактивият.** Ҳодисаи радиоактивият. Радиоактивиятӣ табии ва сунъӣ. Ҳарактери статистикии коҳиш. Қонуни коҳиши радиоактивӣ. Оилаҳои радиоактивӣ. Алфа-коҳиш. Имкони энергии алфа-коҳиш. Коҳиши паё пайи моддаҳои радиоактив. Қонунҳои таҷрибавии асосии алфа-коҳиш. Асосҳои назарияи алфа-коҳиш. Қоидай интиҳоб. Бета-коҳиш. Имкони энергии бета-коҳиш. Тайфи электронҳо. Ҳосиятҳои нейтрино. Қонуниятҳои асосии бета-коҳиш. Назарияи бета-коҳиш. Гузаришҳои ҷоиз ва мамнӯъ дар бета-коҳиш. Вайроншавии қонуни ҷуфтият дар бета-коҳиш. Гамма-нурофканиши ҳастаҳо. Қоидаҳои интиҳобият. Изомерияи ҳастай. Механизми конверсияи даруни гамма-нурӯҳо. Ҳодисаи Мёссбауэр.

Моделҳои ҳаста. Моделҳои ҳастаи атом. Душвориҳои соҳтмони назарияи мукаммали ҳаста. Чакрамодел. Модели фермӣ-газ. Модели ҷилдӣ. Модели ҷомеъ. Модели фавқуссайёл. Моделҳои дигар.

Реаксияҳои ҳастай. Реаксияҳои ҳастай. Бурриши реаксия. Канали реаксияҳои ҳастай. Қонунҳои бақо дар реаксияҳои ҳастай. Реаксияҳои роста ва чаппа. Механизми реаксияҳои ҳастай. Реаксияҳои резонансӣ. Формулаи Брэйту-Вигнер.

Порашавӣ в асинтези ҳастаи атом. Имконияти энергии порашуд. Назарияи порашавии ҳаста. Энергияи фаъолкунӣ. Реаксияи занҷирӣ. Зариби афзуншавӣ. Синтези ҳастаҳои сабук. Реактори ҳастай. Муамои синтези термоҳастаии идорашаванда. Усулҳои таҷрибавии омӯзиши реаксияи ҳастай.

Нурҳои кайҳонӣ. Нурҳои кайҳонии ибтидойӣ. Гузариши афканишоти кайҳонӣ аз атмосфера. Гипотезаҳои пайдоиши нурҳои кайҳонӣ. Дастгоҳҳои муосир барои омӯзиши нурҳои кайҳонӣ. Омӯзиши нурҳои кайҳонӣ дар Тоҷикистон.

Усулҳои таҷрибавӣ дар физикаи энергияҳои баланд. Суръатфизоҳо. Коллайдерҳо. Усулҳои мушоҳидаҳои зарраҳои камумр.

Хосиятҳои зарраҳои бунёдӣ. Зарраҳои бунёдӣ. Қонунҳои бақо дар олами зарраҳои бунёдӣ. Модели стандартӣ.

Ҳамтаъсироти зӯр ва сохтори ҳадронҳо. Классификатсия ва хосиятҳои квантии адронҳо. Сохтори кваркии адронҳо. Озодии асимптотикий ва конфайнмент. Баъзе паҳлӯҳои хромодинамикаи квантӣ. Симметрияи рангинии ҳамтаъсироти зӯр.

Ҳамтаъсироти электро суст ва принсипҳои асосии назарияи муттаҳидшавӣ. Универсалии ҳамтаъсироти суст. Баррандагони ҳамтаъсироти суст-бозонҳои фосилавӣ. Муттаҳидкунии ҳамтаъсиротҳои электромагнитӣ ва суст. Модели Вайнберг — Салам. Мағҳумҳои инвариантни атикалибрии маҳаллӣ ва вайроншавии худ ба худи симметрия. Симметрияи дискретии С,Р,Т ва назарияи СРТ. Мушкилоти соҳтани назарияи умумии ҳамтаъсиротҳои суст, электромагнитӣ ва зӯр.

Астрофизикаи ҳастайӣ. Коинот. Реаксияҳои ҳастаи дарси тораҳо. Ассиметрияи барионӣ.

АДАБИЁТ

1. Мухин К.Н. Экспериментальная ядерная физика. Учебник. -4 изд. Перераб. И доп. -М.: Энергоатомиздат. 1983. 2т., 1993г. В 3-томах.
2. Ишханов Б.С., Капитонов И.М., Юдин Н.П. Частицы и атомные ядра. Учебник, URSS, Москва, 2007.
3. Широков Ю.М., Юдин К.П. Ядерная физика. Учеб. Пособие. -М.: Наука, 1980.
4. Окунь Л.Б. Физика элементарных частиц. -М.: Наука, 1988
5. Капитонов И.М. Введение в физику ядра и частиц., М., МГУ, 2000.
6. Сивухин Д.В. Атомная и ядерная физика, т5, М., Физматлит, 2002.
7. С. Қодирӣ. Бунёди физикаи ҳастаиатом. Душанбе, «Маориф», 1992с.
8. С. Волькенштейн. Сборник задач по общему курсу физики. Наука, М. 1969г.
9. И.Е. Иродов. Сборник задач по атомной и ядерной физике. М. 1971г.
10. О.Аббосов, И.Б. Махсудов ва дигарон. Корҳоилабораторӣ аз физикаи ҳаста. Душанбе, 2013, 141с. «Эрграф».

Барномаи таълимӣ аз фанни “Физикаи атом” барои ихтисоси 33010300- Радиоэкология

Муқадима. Асосҳои назарияи атомии соҳти мода. Таърихи муҳтасари инкишофи назарияи атомӣ. Унсурҳои ки, миёй ва назарияи атомӣ дар кимиё (гипотезаи Далтон, гипотезаи Проут). Массаи атом. Воҳиди атомии масса. Андозаи атом. Воҳид ва масштаби масофа, энергия дар микроолам. Қонуни Авогадро. Адади атомҳо дар воҳиди миқдори модда.

Нурафкани ҳароратӣ. Хосияти нурборӣ ва нурфурӯбарии ҷисмҳо. Қонуни Кирхгоф. Ҷисми мутлақ сиёҳ. Қонуни Стефан-Болсман, Қонуни Вин. Формулаи Релей-Чинс. Қимати миёнаи статистики энергияи остилятори гармоники. Формулаи Планк. Доимии Планк.

Фотонҳо. Нурафкани рентгенӣ. Сарҳади кутоҳ мавчи тайфи нурҳои рентгенӣ. Фотоэффект. Тачрибаҳои Столетов. Формулаи Эйнштейн. Тачрибаҳои Милликен. Сарҳади сурҳи фотоэффект. Тачрибаи Боте. Фотонҳо. Дулизми мавчи-корпускалӣ. Вобастагии байни тасаввуроти мавчи ва корпускалӣ. Эффекти Комптон. Дарозии мавчи комптонӣ.

Модели ҳастаии атом. Тайфи атомӣ. Тачрибаҳо оиди парешхӯрди алфа-зарраҳо. Формулаи Резерфорд. Модели ҳастаии атом. Постулатҳои Бор. Тачрибаи Франк ва Ҳертс. Назарияи элементарии бори атоми ҳидроген. Ҳатҳои тайфии атоми ҳидроген.

Хосиятҳои мавҷии микрозарраҳо. Гипотезаи де-Бройл. Асосҳои тачрибавии меҳаникаи қвантӣ. Дифраксияи электронҳо. Тачрибаҳои Томсон ва Тарковский. Қобили қабул набудани истифодаи мавҳуми масир дар микролам. Гузаштани дастаи электронҳо аз сӯроҳ. Вобастагии номуайяниҳо ва принсипи номуайяни Ҳейзенберг. Гузаштани зарраҳо аз сӯроҳи. Андоза ва энергияи камтарини атоми ҳидроген.

Элементҳои меҳаникаи қвантӣ. Муодилаи Шредингер. Маънои физики ва хосиятҳои функсияи мавҷӣ. Қвантониши энергия. Зарра дар ҷоҳи потенсиалии чукури росткунҷаи якчена. Натиҷаи меҳаникаи қвантӣ барои остилятори гармоники. Энергияи сифрӣ. Қоидаи интиҳоб барои адади қвантии лапландаи гузаришҳои тобишзӣ.

Қвантониши моменти импулс. Адади қвантии мадории моменти импулс. Спин. Спини электрон. Моменти импулси пурра. Моменти меҳаники натиҷавии атоми бисёрэлектрона. Алоқаи L-S ва J –L. Ишораи термҳо.

Натиҷаи меҳаникаи қвантӣ барои атомигидроген. Ададҳои қвантии электрон дар атом. Ҳолатҳои масхшуда. Ишораи ҳолатҳо. Қоидаи

интихоб барои гузаришҳои электронӣ. Секрияҳои тайфии атоми ҳидроген.

Тақсимоти электронҳо аз рӯи энергия дар атом. Принципи Паулӣ. Қабатҳо ва зерқабатҳо. Конфигуратсияи электронии атом. Системаи даврии унсурҳои Менделеев.

Тайфи металлҳои ишқорӣ. Серияи асосии тайфӣ. Ислоҳи Ридберг. Соҳтори нозуки хатҳои тайфӣ. Хосияти мултиплети. Таъсири спин-мадорӣ. Тарҳи сатҳҳо ва гузаришҳо дар натрий.

Нурафкании рентгении тавсифӣ. Тайфӣ рентгенӣ. Қонуни мозлӣ. Молекулаи дуатома. Тарҳи сатҳҳои энергетики молекулаҳои дуатома.

Моменти магнитии атом. Моменти магнитии мадорӣ ва спинӣ. Магнетони Бор. Зариби Ланде. Эффекти Зееман. Резонанси парамагнетии электронӣ.

Лазерҳо. Нурафкании худбаҳуд ва маҷбурий. Коэффициенти Эйнштейн. Паҳнони хатҳои тайфӣ. Маскунии савияи инверсионӣ. Алоқаи баракси мусбат. Зариби тақвият. Лазерҳои ёқутӣ.

Гармиғунҷоиши кристаллҳо. Тафи лаппиши панҷараи кристалий. Назарияи Дебай. Фотонҳо. Тақсимоти Бозе-Эйнштейн.

Минтақаҳои энергӣ дар кристалҳо. Назарияи квантии электрони озод дар металл. Зичии ҳолатҳои энергӣ. Тақсимоти Ферми-Дирак.

Минтақаҳои энергӣ дар кристалҳо. Металҳо, нимноқилҳо. Нимноқилҳои хусусӣ ва ғаши. Ноқилияти электронӣ ва ҷавфӣ. Фавқунноқилият. Қори баровард. Эмиссияи термоэлектронӣ. Фарқи потенсиали тамосӣ. Ҳодисаҳои термоэлектронӣ.

Таъсири майдонҳои магнитӣ ва элекtriкий ба ҳаракати зарраҳои электронок. Қувваҳои дар майдони электромагнитӣ ба заряд таъсиркунанда. Қувваи Лоренс. Таъсири майдони магнитии якчинсаи доимии арзӣ ба ҳаракати заряд. Таъсири майдони электростатикӣ ба зарраи электронок. Майдони якчинсаи арзӣ. Майдони якчинсаи тӯлий.

Асосҳои физикаи плазма. Мавҳуми плазма. Хосиятҳои асосии плазма. Плазма дар майдони магнитӣ. Лапишҳо ва ноустувории плазма. Нурафканиши плазма. Афканишоти электромагнитии плазма. Афканишоти корпускалии плазма. Истифодаи плазма.

АДАБИЁТ

1. И. В. Савелев. Курс общей физики, т.с-М: Наука. Физ.матем.лит., 1988.
2. А.Н. Матвеев. Атомная физика-М: высшая школа, 1989.

3. И.В. Сивухин. Общий курс физики. Атомная и ядерная физика (ч.1,2) М. Наука, 1989.
4. Э.В.Шпольский. Атомная физика, т.1-2-М: Наука.1974.
5. Январ Шукрии Самарқандӣ. Физикаи атом. Китоби дарсӣ. Эрграф - Душанбе: 2015.
6. Я.Ш. Самарқандӣ. Корҳои лабораторӣ аз физикаи атом- Душанбе- «Эрграф»-2011.-124 саҳ.
7. Январ Шукрии Самарқандӣ. Маҷмӯи масъалаҳо аз физикаи атом- Душанбе.-«Эрграф» -2012.
8. А. Нарзиев, Б.И. Махсудов. Физикаи атом, физикаи ҳаста ва дозасанҷӣ.- Душанбе. «Эр-граф».2012.
9. Махсудов Б.И., Муллоев Н.У. Лазеры. Лазеры в медицине.-изд. «Андалеб»-2015.112 стр.
10. Январ Шукрии Самарқандӣ. Маҷмуъи саволу масъалаҳои тестӣ аз курси «Физикаи атом». Душанбе- «Эрграф», -2012. 12,5 ҷ.ҷ. 104 саҳ.
11. Б.И.Махсудов. Оптикаи квантӣ. Хосияти мавҷии микрозарраҳо. Душанбе. «Эрграф»-2021. 158 саҳ.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Физикаи атом” барои ихтисоси 33010300-Радиоэкология

Муқадима. Асосҳои назарияи атомии соҳти мода. Таърихи муҳтасари инкишофи назарияи атомӣ. Унсурҳои ки, миёй ва назарияи атомӣ дар кимиё (гипотезаи Далтон, гипотезаи Проут). Массаи атом. Воҳиди атомии масса. Андозаи атом. Воҳид ва масштаби масофа, энергия дар микроолам. Қонуни Авогадро. Адади атомҳо дар воҳиди миқдори модда.

Нурафкании ҳароратӣ. Хосияти нурборӣ ва нурфурӯбарии ҷисмҳо. Қонуни Кирхгоф. Ҷисми мутлақ сиёҳ. Қонуни Стефан-Болсман, Қонуни Вин. Формулаи Релей-Чинс. Қимати миёнаи статистики энергияи остилятори гармоники. Формулаи Планк. Доимии Планк.

Фотонҳо. Нурафкании рентгенӣ. Сарҳади қутоҳ мавҷи тайфи нурҳои рентгенӣ. Фотоэфект. Тачрибаҳои Столетов. Формулаи Эйнштейн. Тачрибаҳои Милликен. Сарҳади сурҳи фотоэфект. Тачрибаи Боте. Фотонҳо. Дулизми мавҷи-корпускалиӣ. Вобастагии байни

тасаввуроти мавчи ва корпускалӣ. Эффекти Комптон. Дарозии мавчи комптонӣ.

Модели ҳастаии атом. Тайфи атомӣ. Таҷрибаҳо оиди парешхӯрди алфа-зарраҳо. Формулаи Резерфорд. Модели ҳастаии атом. Постулатҳои Бор. Таҷрибаи Франк ва Ҳертс. Назарияи элементарии бори атоми ҳидроген. Ҳатҳои тайфии атоми ҳидроген.

Хосиятҳои мавҷии микрозарраҳо. Гипотезаи де-Бройл. Асосҳои таҷрибавии меҳаникаи квантӣ. Дифраксияи электронҳо. Таҷрибаҳои Томсон ва Тарковский. Қобили қабул набудани истифодаи мавҳуми масир дар микролам. Гузаштани дастаи электронҳо аз сӯроҳ. Вобастагии номуайяниҳо ва принсипи номуайяни Ҳейзенберг. Гузаштани зарраҳо аз сӯроҳи. Андоза ва энергияи камтарини атоми ҳидроген.

Элементҳои меҳаникаи квантӣ. Муодилаи Шредингер. Маънои физики ва хосиятҳои функсияи мавҷӣ. Квантониши энергия. Зарра дар ҷоҳи потенсиалии чукури росткунҷаи якчена. Натиҷаи меҳаникаи квантӣ барои остилятори гармоники. Энергияи сифрӣ. Қоиди интиҳоб барои адади квантии лапландаи гузаришҳои тобишзӣ.

Квантониши моменти импулс. Адади квантии мадории моменти импулс. Спин. Спини электрон. Моменти импулси пурра. Моменти меҳаники натиҷавии атоми бисёрэлектрона. Алоқаи L-S ва J –L. Ишораи термҳо.

Натиҷаи меҳаникаи квантӣ барои атомигидроген. Ададҳои квантии электрон дар атом. Ҳолатҳои масҳшуда. Ишораи ҳолатҳо. Қоиди интиҳоб барои гузаришҳои электронӣ. Секрияҳои тайфии атоми ҳидроген.

Тақсимоти электронҳо аз рӯи энергия дар атом. Принсипи Паулӣ. Қабатҳо ва зерқабатҳо. Конфигуратсияи электронии атом. Системаи даврии унсурҳои Менделеев.

Тайфи металҳои ишқорӣ. Серияи асосии тайфӣ. Ислоҳи Ридберг. Соҳтори нозуки ҳатҳои тайфӣ. Хосияти мултиплети. Таъсири спин-мадорӣ. Тарҳи сатҳҳо ва гузаришҳо дар натрий.

Нурафкании рентгении тавсифӣ. Тайфӣ рентгенӣ. Қонуни мозлӣ. Молекулаи дуатома. Тарҳи сатҳҳои энергетики молекулаҳои дуатома.

Моменти магнитии атом. Моменти магнитии мадорӣ ва спинӣ. Магнетони Бор. Зариби Ланде. Эффекти Зееман. Резонанси парамагнетии электронӣ.

Лазерҳо. Нурафкании худбаҳуд ва маҷбурӣ. Коэффициенти Эйнштейн. Пахноии ҳатҳои тайфӣ. Маскунии савияи инверсионӣ. Алоқаи

баракси мусбат. Зариби тақвият. Лазерҳои ёкутӣ.

Гармиғунҷоиши кристалҳо. Тафи лаппиши панҷараи кристалий. Назарияи Дебай. Фотонҳо. Тақсимоти Бозе-Эйнштейн.

Минтақаҳои энергӣ дар кристалҳо. Назарияи квантии электрони озод дар металл. Зичии ҳолатҳои энергӣ. Таксимоти Ферми-Дирак. **Минтақаҳои энергӣ дар кристалҳо.** Металҳо, нимноқилҳо. Нимноқилҳои хусусӣ ва ғаши. Ноқилияти электронӣ ва ҷавфӣ. Фавқунноқилият. Қори баровард. Эмиссияи термоэлектронӣ. Фарқи потенсиали тамосӣ. Ҳодисаҳои термоэлектронӣ.

Таъсири майдонҳои магнитӣ ва электрӣ ба ҳаракати зарраҳои электронок. Қувваҳои дар майдони электромагнитӣ ба заряд таъсиркунанда. Қувваи Лоренс. Таъсири майдони магнитии якчинсаи доимии арзӣ ба ҳаракати заряд. Таъсири майдони электростатикӣ ба зарраи электронок. Майдони якчинсаи арзӣ. Майдони якчинсаи тӯлӣ.

Асосҳои физики плазма. Мавҳуми плазма. Ҳосиятҳои асосии плазма. Плазма дар майдони магнитӣ. Лапишҳо ва ноустувории плазма. Нурафканиши плазма. Афканишоти электромагнитии плазма. Афканишоти корпускалии плазма. Истифодаи плазма.

АДАБИЁТ

1. И. В. Савелев. Курс общей физики, т.1-М: Наука. Физ.матем.лит., 1988.
2. А.Н. Матвеев. Атомная физика-М: высшая школа, 1989.
3. И.В. Сивухин. Общий курс физики. Атомная и ядерная физика (ч.1,2) М. Наука, 1989.
4. Э.В.Шпольский. Атомная физика, т.1-2-М: Наука. 1974.
5. Январ Шукрии Самарқандӣ. Физикаи атом. Китоби дарсӣ. Эрграф - Душанбе: 2015.
6. Я.Ш. Самарқандӣ. Корҳои лабораторӣ аз физикаи атом- Душанбе- «Эрграф»-2011.-124 саҳ.
7. Январ Шукрии Самарқандӣ. Маҷмӯи масъалаҳо аз физикаи атом- Душанбе.-«Эрграф» -2012.
8. А. Нарзиев, Б.И. Махсудов. Физикаи атом, физикаи ҳаста ва дозасанҷӣ.- Душанбе. «Эр-граф». 2012.
9. Махсудов Б.И., Муллоев Н.У. Лазеры. Лазеры в медицине.-изд. «Андалеб»-2015.112 стр.

10. Январ Шукрии Самарқандӣ. Маҷмуъи саволу масъалаҳои тестӣ аз курси «Физикаи атом». Душанбе- «Эрграф», -2012. 12,5 ҷ.ч. 104 саҳ.

11. Б.И.Махсудов. Оптикаи квантӣ. Ҳосияти мавҷии микрозарраҳо. Душанбе. «Эрграф»-2021. 158 саҳ.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Физикаи ҳастаи эксперименталиӣ” барои ихтисоси 33010300-Радиоэкология

Муқаддима

Марҳилаҳои асосии инкишофи физикаи ҳаста ва зарраҳои бунёдӣ. Ҷенакҳои ҳодисаҳои микроолам.

Ҳосиятҳои асосии ҳастаи атом. Таҷрибаи Резерфорд. Таркиби ҳаста. Заряди ҳаста ва нуклонҳо. Изотоп, изобар ва изотон. Массаҳои ҳаста ва нуклонҳо. Усулҳои ҷенкуни массаҳои ҳастаҳо. Андозаи ҳаста. Дефекти масса. Энергияи бандиши ҳаста. Формулаи нимэмпирии энергияи бандиши ҳаста.

Мағҳумҳои асосии меҳаникаи квантӣ. Спин ва моменти магнитии ҳаста. Усулҳои муайянқуни спин ва моменти магнитии ҳастаҳо. Моменти квадруполии электрикии ҳаста. Ҷуфтият. Қонуни бақои ҷуфтият. Изоспини ҳаста. Қувваҳои ҳастай. Усулҳои омӯзиши қувваҳои ҳастай.

Ҳамтаъсироти афқанишоти ҳастаи бо модда.

Ҳамтаъсироти алфа-зарраҳо ва бета-зарраҳо бо модда. Ҳамтаъсироти гамма-нурҳо бо модда.

Усулҳои бақайдгирии зарраҳо. Детекторҳои зарраҳо.

Радиоактивият. Ҳодисаи радиоактивият. Радиоактивиятӣ табиӣ ва сунъӣ. Ҳарактери статистикии коҳиш. Қонуни коҳиши радиоактивӣ. Оилаҳои радиоактивӣ. Алфа-коҳиш. Имкони энергии алфа-коҳиш. Коҳиши паёпайи моддаҳои радиоактив. Қонунҳои таҷрибавии асосии алфа-коҳиш. Асосҳои назарияи алфа-коҳиш. Қоиди интиҳоб дар алфа коҳиш. Бета-коҳиш. Се намуди бета коҳиш. Ҳосиятҳои ҳастаҳои бета коҳанд. Имкони энергии бета-коҳиш. Тайфи электронҳо. Ҳосиятҳои нейтрено. Қонуниятҳои асосии бета-коҳиш. Назарияи бета-коҳиш. Гузаришҳои ҷоиз ва мамнӯъ дар бета-коҳиш. Гамма-нурофканиши ҳастаҳо. Эҳтимолияти гамма гузариш ва қоидаҳои интиҳоб барои гамма коҳиш. Изомерияи ҳастай. Конверсияи дарунии гамма-нурҳо. Ҳодисаи Мёссбауэр.

Моделҳои ҳаста. Моделҳои ҳастаи атом. Душвориҳои соҳтмони назарияи мукаммали ҳаста. Чакрамодел. Модели фермӣ-газ. Модели чилдӣ. Модели ҷомеъ. Моделҳои дигар.

Реаксияҳои ҳастай. Реаксияҳои ҳастай. Қонунҳои бақо дар реаксияҳои ҳастай. Бурриши реаксияҳои ҳастай дар мавриди энергияҳои хурд. Механизми реаксияҳои ҳастай. Ҳатаи таркибӣ ва хосиятҳои он. Реаксияҳои резонансӣ. Реаксияҳои ғайрирезонансӣ. Модели оптикӣ барои реаксияҳои ҳастай. Реаксияҳои ҳастаии роста. Реаксияҳо бо ёрии гамма квантҳо ва реаксияҳо бо ёрии зарраҳои заряднок.

Порашавӣ ва синтези ҳастаи атом. Кашфи порашавии ҳастаҳо ва хосиятҳои асосии порашавии ҳастаҳо. Назарияи порашавии ҳаста. Имконияти истифодаи энергияи порашавӣ. Реаксияи занҷирӣ. Зариби афзуншавӣ. Реактори ҳастай. Синтези ҳастаҳои сабук. Муамои синтези термоҳастаии идорашаванда. Усулҳои таҷрибавии омӯзиши реаксияи ҳастай.

Усулҳои таҷрибавӣ дар физикаи энергияҳои баланд. Суръатфизоҳо. Коллайдерҳо. Усулҳои мушоҳидаҳои зарраҳои камумр.

Хосиятҳои зарраҳои бунёдӣ. Зарраҳои бунёдӣ. Қонунҳои бақо дар олами зарраҳои бунёдӣ. Модели стандартӣ.

Нурҳои кайҳонӣ. Нурҳои кайҳонии ибтидойӣ. Гузариши афканишоти кайҳонӣ аз атмосфера. Гипотезаҳои пайдоиши нурҳои кайҳонӣ. Дастгоҳҳои муосир барои омӯзиши нурҳои кайҳонӣ. Омӯзиши нурҳои кайҳонӣ дар Тоҷикистон.

Астрофизикаи ҳастай. Коинот. Реаксияҳои ҳастаи дар ситораҳо. Ассиметрияи барионӣ.

АДАБИЁТ

1. Мухин К.Н. Экспериментальная ядерная физика. Учебник. -4 изд. Перераб. И доп. -М.: Энергоатомиздат. 1983. 2т., 1993г. В 3-томах.
2. Ишханов Б.С., Капитонов И.М., Юдин Н.П. Частицы и атомные ядра. Учебник, URSS, Москва, 2007.
3. Широков Ю.М., Юдин К.П. Ядерная физика. Учеб. Пособие. -М.: Наука, 1980.
4. Окунь Л.Б. Физика элементарных частиц. -М.: Наука, 1988
5. Капитонов И.М. Введение в физику ядра и частиц., М., МГУ, 2000.
6. Сивухин Д.В. Атомная и ядерная физика, т5, М., Физматлит, 2002.
7. С. Қодирӣ. Бунёди физикаи ҳастаи атом. Душанбе, «Маориф», 1992с.
8. С. Волькенштейн. Сборник задач по общему курсу физики. Наука, М. 1969г.
9. И.Е. Иродов. Сборник задач по атомной и ядерной физике. М. 1971г.
10. О.Аббосов, И.Б. Махсудов ва дигарон. Корҳои лабораторӣ аз физикаи ҳаста. Душанбе, 2013, 141с. «Эрграф».

**Барномаи таълимӣ аз фанни “Физикаи атому ҳаста” барои ихтисоси
54010104-Метрология, стандартизатсия ва сертификатсия**

Муқадима

Асосҳои назарияи атомии соҳти модда. Таърихи муҳтасари инкишофи назарияи атомӣ. Унсурҳои кимиёй ва назарияи атомӣ дар кимиё (гипотезаи Далтон, гипотезаи Проут). Массаи атом. Воҳиди атомии масса. Андозаи атом. Воҳид ва масштаби масофа, энергия дар микроолам. Қонуни Авогадро. Адади атомҳо дар воҳиди миқдори модда. Қонундоди Зарраҳои заряднок. Таъсири майдони магнити ва электрикӣ ба заряди зарраҳо.

Нурафкани ҳароратӣ. Хосияти нурборӣ ва нурфурӯбарии ҷисмҳо, атомҳо. Назарияи Резерфорд дар бораи соҳти атом модели атомии Резерфорд-Бор. Полстулатҳои Н.Бор. Хосияти мавчи де-Бройл. Нисбати номуяниҳо. Формулаи Планк. Доимии Планк.

Фотонҳо. Нурафкани рентгенӣ. Сарҳади қутоҳ мавчи тайфи нурҳои рентгенӣ. Фотоэффект. Таҷрибаҳои Столетов. Формулаи Эйнштейн. Таҷрибаҳои Милликен. Сарҳади сурҳи фотоэффект. Таҷрибаи Боте. Фотонҳо. Дуализми мавчи-корпускали. Вобастагии байни тасаввуроти мавчи ва корпускали. Эффекти Комптон. Дарозии мавчи комптонӣ. Вобастагии дарозии мавҷ аз пароканиши гама нурҳо. **Модели ҳастаии атом.** Тайфи атомӣ. Таҷрибаҳо оиди парешхӯрди алфа-зарраҳо. Формулаи Резерфорд. Модели ҳастаии атом. Постулатҳои Бор. Таҷрибаи Франк ва Ҳертс. Потенсиали бӯҳронӣ ё резонансӣ. Назарияи элементарии бори атоми ҳидроген. Ҳатҳои тайфии атоми гидроген. Принципи дигаргунишӣ. Термҳо, Гузориши байни серияҳо спектралӣ атоми гидроген.

Хосиятҳои мавҷии микрозарраҳо. Гипотезаи де-Бройл. Асосҳои таҷрибавии меҳаникаи қвантӣ. Дифраксияи электронҳо. Таҷрибаҳои Томсон ва Тарковский. Ҷонсон Ҷермер, ОУЭН ва ғайра. Қобили қабул набудани истифодаи мавҳуми масир дар микролам. Гузаштани дастаи электронҳо аз сӯроҳ. Вобастагии номуайяниҳо ва принципи номуайяни Ҳейзенберг. Гузаштани зарраҳо аз сӯроҳи. Андоза ва энергияи камтарини атоми ҳидроген.

Элементҳои меҳаникаи қвантӣ. Муодилаи Шредингер. Маънои физики ва хосиятҳои функсияи мавҷӣ. Қантониши фазогӣ.. Зарра дар ҷоҳи потенсиалии чукури росткунҷаи якченака. Натиҷаи меҳаникаи қвантӣ

барои остилятори гармоники. Энергияи сифрӣ. Қоидай интихоб барои адади квантии лаппандаи гузаришҳои тобишзой. Гузариши энергияйӣ. Хосияти дублети ва триплетӣ.

Квантониши моменти импулс. Адади квантии мадории моменти импулс. Спин. Спини электрон. Моменти импулси пурра. Моменти механики натиҷавии атоми бисёрэлектрона. Алоқаи L-S ва J –L. Ишораи термҳо. Таъсири ҳамдигарии L-S ва J –L.

Натиҷаи механикаи квантӣ барои атоми гидроген. Ададҳои квантии электрон дар атом. Ҳолатҳои масҳшуда. Ишораи ҳолатҳо. Қоидай интихоб барои гузаришҳои электронӣ. Серияҳои тайфии атоми хидроген. Мадори доирави ва элипсӣ. Маънои физики ададҳои квантӣ.

Тақсимоти электронҳо аз рӯи энергия дар атом. Принципи Паулӣ. Қабатҳо ва зерқабатҳо. Конфигуратсияи электронии атом. Системаи даврии унсурҳои Менделеев. Қабатҳо ва зергӯрӯҳо. Муайян кардани адади электронҳо дар қабат ва зергурӯҳ.

Тайфи металҳои ишқорӣ. Серияи асосии тайфӣ. Ислоҳи Ридберг. Соҳтори нозуки ҳатҳои тайфӣ. Хосияти мултиплети. Таъсири спин-мадорӣ. Тарҳи сатҳҳо ва гузаришҳо дар натрий. Хосияти дучандагӣ, сечандаги ва гайраспектрҳо.

Нурафкании рентгении тавсифӣ. Тайфӣ рентгенӣ. Конуни мозлӣ. Молекулаи дуатома. Тарҳи сатҳҳои энергетики молекулаҳои дуатома. Спектри яклухт ва характеристики нурҳои рентгенӣ спектри маҳини рентгенӣ.

Моменти магнитии атом. Моменти магнитии мадорӣ ва спинӣ. Магнетони Бор. Зариби Ланде. Эффекти Зееман. Резонанси парамагнетии электронӣ. Тачрибаи Штерн ва Герлаҳ. Ба ластаҳо тақсимшавии атомҳо дар майдони магнитӣ.

Хосиятҳои квантии чисмҳои саҳт ва наносоҳторҳо. Гармиғунҷоиши кристалҳо. Тайфи лаппиши панҷараи кристалиӣ. Назарияи Дебай. Фотонҳо. Тақсимоти Бозе-Эйнштейн. Минтақаҳои энергӣ дар кристалҳо. Назарияи квантии электрони озод дар металл. Зичии ҳолатҳои энергӣ. Таксимоти Ферми-Дирак. Металҳо, нимноқилҳо. Нимноқилҳои хусусӣ ва ғаши. Ноқилияти электронӣ ва ҷавфӣ. Фавқунноқилият. Қори баровард. Эмиссияи термоэлектронӣ. Фарқи потенсиали тамосӣ. Ҳодисаҳои термоэлектронӣ.

Соҳти ядро ва хосиятҳои он. Таркиби ядро, нуклонҳо заряди электрикӣ, энергияи бандиш моменти магнитӣ ва диполӣ, ченаки ядро.

Радиофаъолият. Маънои радиофаъолият қонуни асосии коҳиши радиофаъолият, алфа коҳиш, бета-коҳиш ва гама-коҳиш,изотопҳо,изобарҳо,изомерҳо,изотонҳо.

Реаксияи ядроӣ. Қонуни бақо дар реаксияи ядрои, хосияти умумии реаксияи ядроӣ, арзи реаксияи ядрои дар энергияҳои хурд, механизми реаксияи ядроӣ, реаксияи резонанси ва ғайрирезонансӣ, реаксияи фотоядроӣ, реаксия бо таъсири зарраҳои заряднок.

Гузариши зарраҳои вазнин ва сабук дар моддаҳо. Зарраҳои вазнин-алфа ва протонҳо, зарраҳои сабук, электронҳо, Навъҳои сарфи энергия. Сарфи иониш, ядрои, кулонӣ Черенкови ва радиатсионӣ.

Гузариши гама дар модда. Қонуни камшавии гамма нурҳо, фотоэффект, коммонэфект ва ҷуфти электрону позитрон. Дастан васеъи ба борики гама-нурҳо.

Дозасанҷӣ ва ҳифз аз аfkанишоти ядрои. Доза, воҳидҳои доза, рентген, рад, зиверт ва ғайра.

Дозаи нурбориши фурӯбурд. Нурбориши зарраҳои заряднок ва гама. Нурҳо дар бофтаҳои биолоӣ, мод, ҳӯҷайраҳои зинда, касалии нурӣ сен зинаи касалии нурӣ,дозаи летали, марговар.

Таъсири биологии аfkанишоти ядроӣ. Ченаки зара. Таъсири ядроӣ,таъсири химиявӣ, аломатҳои пайдошавии касалии бенасли, бенасли дар авлод, пусидани устухонҳо, касалии саратон, реҳтани мӯи бадан.

Ба категорияҳо тақсимшавии доза. Дозаи худуди ҷоизаи аfkанишот, ба категория синфҳо минтаҳатақсимшавии фаъолият, сабаб ва натиҷаҳои мағлубияти инсон аз таъсири радиатсия.

АДАБИЁТ

А.Н .Матвеев атомная физика из –во онікс мир и образавания 2007г

1. Т.И. Трофимов основы физики. Атом, атомное ядро и элементарные частицы. Из-во, Оникс 2011г.
2. И. М. Капитанов. Введение в физики ядро и частицы, из-во физмат.гиз, 2010г.
3. П. Г. Фадеев. Лекции по атомной физике, из-во физматгиз. 2008г.
4. Э. В. Шпольский. Атомная физика, том 1 и 2, из-во «наука» 1974г
5. А. И. Абрамов, Ю. А. Казанский, Е. С. Матусевич. Основы экспериментальных методов ядерной физики. Атомиздат. Москва, 1970г
6. А. Нарзиев. Дозасанҷӣ ва ҳифз аз аfkанишоти ядрои. Матбааи ЧДММ «эр-граф» Душанбе 2005г.

7. А. Н. Добрецов. Атомная физика, атомизат, 1960г
8. Г. Е. Пустовалов. Атомная физика, атомизат, 1968г.
9. М. И. Корсунский. Оника, строение атома и атомная ядро. Из-во наука, 1963г.
10. А.Нарзиев , Б.И. Махсудов –Асосҳои физики атому ядро ва дозасанҷӣ. ЧДММ. «Эрграф», Душанбе-2014с.
11. А.Нарзиев. Экологияи радиационӣ ва дозасанҷӣ. Душанбе, Эр-граф
12. А.Н. Матвеев «Атомная физика» из –во ониси мир и образования 2007г
13. Т.И. Трофимов основы физики. Атом, атомное ядро и элементарные частицы. Из-во, онис 2011г.
14. И. М. Капитанов. Введение в физики ядро и частицы, из-во физматчиз, 2010г.
15. Б.И. Махсудов. Оптикаи квантӣ. Хосияти мавҷии микрозарраҳо. Душанбе. «Эрграф»-2021. 158 саҳ.

**Барномаи таълимӣ аз фанни “Физикаи атом ва ҳаста” барои ихтисоси
31040102-Радиофизика ва электроника**

Фанни физикаи атом ва ядро қисмҳои асоси физика буда, хосиятҳои атом ва ҳаста, соҳти онҳо ҳаракати зарраҳо дар майдони электромагнитӣ, усули муайян кардани массаи атомҳо, тарзи фокусировкаи онҳо омӯхта мешавад. Яке аз бобҳои асосии он омӯхтани тайфи атомҳо ва нуклонҳо мебошад. Таъсири байни ҳамдигарии нуклонҳо реаксияҳои ҳастаи ва усули бақайдгирии онҳоро пурра ба донишҷӯён гузашта мешавад.

Мақсад ва масъалаи гузориши ин фан ба таври таҷрибавӣ исботи постулатҳои Бор, ва тайфи ҳайатии атомҳо мебошад. Муайян кардани майлкунии электронҳо дар майдони электронҳо дар майдони электрикӣ ва магнитӣ. Просессҳои асосие, ки дар дохилилии ҳаҷми ҳисобгиракҳо пайдо мешавад. Интихоби шиддати корӣ.

Ба донишҷӯён пурра шинос намудани соҳти атом, модели он. Ҳаракати зарраҳо (атомҳо) дар майдони электромагнитӣ. Вектори пурраи моменти микдори ҳаракат. Тақсимшавии дастаи атомҳо дар зери таъсири майдони магнитӣ. Таҷрибаи Штерн ва Герлаҳ. Зарраҳо ва таъсири онҳо. Чор намуди таъсир гузориши зарраҳо аз моддаҳо. Сарфи энергияи зарраҳои вазнин, хурд ва гамма нурҳо. Намуди сарфи энергия. Сулҳои ба ҳисобгирии зарраҳои ҳастай дозасанҷии афканишоти ҳастай. **Муқадима.** Ҳаракати зарраҳо дар майдони электромагнити, фокусиро ва, усули муайян кардани массаи атомҳо, массспектрометрҳо. Тайфи атомҳо ва элементҳои металҳои ишқорӣ. Вектори пурраи моменти микдори

ҳаракати атомҳо. Нурхой рентгенӣ ва тайфи онҳо. Таркиби маҳини тайфи нурхой рентгенӣ. Сохти ядро, хосиятҳои он, усули бақайдгирии нуклонҳо. Ҳисобигракҳои афканишоти ҳастай ва тавсифи онҳо. Дозасанчии ҳастай. **Элементҳои оптикаи ионӣ ва электронӣ.** Ҳаракати электрон дар майдони электромагнитӣ. Ҳаракати электрон дар майдони қадии электрикӣ. (4 – соат).

Методҳои муайян кардани заряди хоси электрон, Буш, ғунҷоиш, ва кундалагии майдони эл. Ва магнитӣ. Фокусировкаи дастай зарраҳои заряднок. Филтирони аз рӯи суръат, фокусировка дар майдони магнитии якчинса, майдони электрики радиалӣ.

Асобобҳои электрӣ. Линзаҳои электрӣ. Микроскопии электронӣ. Изотопҳо усулҳои майян кардани массаи атомҳо. Масе-спектрметрҳо, Бейнбриза (2 соат).

Хосияти мавчи зарра ва модда. Хосияти мавҷ де Бройл. Суръати фазавӣ ва группавӣ. (2 соат).

Ба таври таҷрибавӣ тасдиқ намудани назарияи де-Бройл. Девинсон-Кэнсман, ДевинсонЧермер, Лауз, Дебай шредер. Вулфа Брэгава Тартаковский, маънои физика мавчи де-Бройл. Нисбати номуайяниҳо. (6 соат).

Модели планетарии атом. Модели Томсон ва Резерфорд. Таҷрибаи Резерфорд барои пароканиши алфа-зарраҳо. Таҷрибаи Ҷадвиг. (4 соат). **Тайфи атомҳо.** Тайфи атоми гидроген. Постулатҳои Н. бор термҳо, Принспи комбинансионӣ. Таҷрибаи Франк ва Герц. Заниши чандирӣ ва ғайри чандирӣ. Муайян кардани потенсиали ангезиш ва ионизацияи атомҳо. Нурбарории атомҳо дар ҳолати ангезиш. Потенсиали критикӣ ё резонансӣ (6 соат).

Атоми гидроген аз назарияи Бор. Мадори элепсӣ ва зиравӣ. Квантонидани фазогӣ. Маънои физиковии ададҳои квантӣ. (2 соат)

Моменти магнитии атомҳо. Таҷрибаи Штерн ва Герлаҳ, Спини электрон. Эффекти гиромагнитӣ. Таҷрибаи Эйнштейн де-Гоз. Тайфи металҳои ишқорӣ, тафи АИТ ий. Вектори модели атом моменти мадорӣ, моменти хусусии миқдори ҳаракат, спини эл-н. вектори пурраи моменти миқдори ҳаракат, Вектори пурраи моменти миқдори ҳаракати атомҳои бисёр электрона. (8соат).

Ҳарактери дуплетии тайфи металҳои ишқорӣ. Тайфи Натри систематикаи тайфи металҳои ишқорӣ. (2 соат).

Принспи Паули, оболочкаи электронӣ. Пуршавии идеалӣва реалиӣ. 2 соат. Тайфи яклухт ва характеристики. Таркиби маҳини нурхой рентгенӣ. Қонуни мозел (4 соат).

Ҳамтаъсироти зарраҳо. Зарраҳо ва таъсири онҳо. Чор намуди таъсир.

Гузариши зарра аз модда. Зарраҳои вазнин ва сабук. Гузориши гама-нурхо. Навъҳои сарфи энергия (6 соат).

Усули ба ҳисобигирии зарраҳои ҳаста, навъҳои ҳисобигиракҳо. Синтилятсионӣ, черенковӣ, эмулсияи ғафс, тахлияи газӣ ва камераҳои Вилсон, дифизионӣ ва ғайра. Дозасанҷӣ афканиши ҳаста. (4 соат).

2.2. Дарси амалӣва семинарӣ.

Майлкунии электрон дар майдони магнити ва электрикӣ. Маънои физикавии ЭВ. (электрон волт) (4 соат).

Усулҳои муайян кардани заряди хос. Фокусировка. Усули муайян кардани массаи атомҳо, масс-спектрометрҳо.

Тайфи атомҳо, Таҷрибаи Франк ва Герц. Мадори электронҳо. Потенсиали критики ё речонансӣ. Тайфи металҳои ишқори -(4 соат).

Принципи Паули. Пуршавии қабатҳои электронӣ дар атом. Нурҳои рентгени. Қонуни Мозел зарраҳо ва таъсири ҳамдигарии онҳо, зарраҳои сабук ва вазнин навъҳои сарфи энергия (4 соат).

Усулҳои ба ҳисобигирии зарраҳои ҳаста навъҳои гуногуни ҳисобигиракҳо. Камераҳо ва тарзи кори онҳо (4 соат).

2. Корҳои лабораторӣ.

1. Муайян кардани заряди хоси электрон дар майдони магнити кундалангӣ (6 соат).
2. Муайян кардани фаъолияти манбаҳои радиоактив(6 соат).
3. омӯхтани тарзи кори ҳисобигираки тахлияи газӣ (6 соат).
4. Таъсири альфа-зарра бо модда(6 соат).
5. Муайян кардани энергияи гамма квантҳо бо усули нимбурубарӣ (6 соат).
6. Баҳо додани ифлоси асбоби лавозимотҳо (5 соат).
7. Муайян кардани доза ва тавоногии доза (5 соат).
9. Ба таври математики муайян кардани хатогии ченкуниҳо (4соат).

АДАБИЁТ

1. А.Н. Матвеев. Атомная физика-М. Оникс, «Мир и образование», 2007-540с.
2. Т.И. Трофимова. Основы физики Атом, атомное ядро и элементарные частицы.-М: Кновус 2011-371с.
3. П.Г. Фадеев. Лекция по атомной физике- М.: Физимат книга.2008.423с.
- 4.И.М. Капитонов. Введение в физики ядра и частиц- М: Физматгиз.2010-400с.

5. А. Нарзиев. Дозасанҷӣваҳифз аз афканишотиядроӣ-Душанбе: Эр-граф, 2005, 150с.
6. А. Нарзиев, Б. Махсудов. Асосҳои физикаи атому ядро вадозасанҷӣ. Душанбе: Эр-граф, 2014, 464с.
7. А. Нарзиев. Практикум аз физикаи атому ядро, курси маҳсуси дозасанҷӣ, тайфсанҷӣ аз алфа- бета – гамма- нурҳо ва нейтронҳо- Душанбе; Эр-граф, 2013.204.с.

**Барномаи таълимӣ аз фанни “Физикаи атому ҳаста ва дозасанҷӣ” барои
иҳтиёси 3104010200 – Метеорология ва климатология
Муқадима**

Асосҳои назарияи атомии соҳти модда. Таърихи муҳтасари инкишофи назарияи атомӣ. Унсурҳои кимиёғӣ ва назарияи атомӣ дар кимиё (гипотезаи Далтон, гипотезаи Проут). Массаи атом. Воҳиди атомии масса. Андозаи атом. Воҳид ва масштаби масофа, энергия дар микроолам. Қонуни Авогадро. Адади атомҳо дар воҳиди микдори модда. Қонунонии зарраҳои заряднок. Таъсири майдони магнитива электрикӣ ба заряди зарраҳо.

Нурафкании ҳароратӣ. Хосияти нурбарорӣ ва нурфурӯбарии ҷисмҳо, атомҳо. Назарияи Резерфорд дар бораи соҳти атом модели атомии Резерфорд-Бор. Полстулатҳои Н.Бор. Хосияти мавҷиде-Бройл. Нисбати номуяниҳо. Формулаи Планк. Доимии Планк.

Фотонҳо. Нурафкании рентгенӣ. Сарҳади кутоҳи мавҷӣ, тайфи нурҳои рентгенӣ. Фотоэффект. Тачрибаҳои Столетов. Формулаи Эйнштейн. Тачрибаҳои Милликен. Сарҳади сурҳи фотоэффект. Тачрибаи Боте. Фотонҳо. Дуализми мавҷи-корпускулавӣ. Вобастагии байни тасаввуроти мавҷи ва корпускали. Эффекти Комpton. Дарозии мавҷи комптонӣ. Вобастагии дарозии мавҷ аз пароканиши гамма нурҳо. **Модели ҳастаии атом.** Тайфи атомҳо Тачрибаҳо оиди парешхӯрди алфа- зарраҳо. Формулаи Резерфорд. Модели ҳастаии атом. Постулатҳои Бор. Тачрибаи Франк ва Ҳертс. Потенсиали буҳронӣ ё резонансӣ. Назарияи элементарии Бор барои атоми ҳидроген. Ҳатҳои тайфии атоми гидроген. Принципи дигаргунишӣ. Термҳо. Гузориши байни серияҳои спектралӣ атоми гидроген.

Хосиятҳои мавҷии микрозарраҳо. Гипотезаи де-Бройл. Асосҳои тачрибавии механи каиквантӣ. Дифраксияи электронҳо. Тачрибаҳои

Томсон ва Тартаковский. Чонсон Чермер, ОУЭН ва ғайра. Қобили қабул набудани истифодаи мавхуми масир дар микролам. Гузаштани дастаи электронҳо аз сӯроҳ. Вобастагии номуайяниҳо ва принсипи номуайяни Ҳейзенберг. Гузаштани зарраҳои заряднок аз сӯроҳи. Андоза ва энергияи камтарини атоми хидроген.

Элементҳои механикаи кватӣ. Муодилаи Шредингер. Маънои физики вахосиятҳои функцияи мавҷӣ. Квантониши фазогӣ. Зарра дар ҷоҳи потенсиалии чукури росткунҷаи якченака. Натиҷаи механикаи квантӣ барои остилятори гармоники. Энергияи сифрӣ. Қоиди интиҳоб барои адади квантии лаппандаи гузаришҳои тобишзӣ. Гузариши энергияи. Хосияти дублети ватриплетӣ.

Квантониши моменти импулс. Адади квантии мадории моменти импулс. Спин. Спини электрон. Моменти импулси пурра. Моменти механики натиҷавии атоми бисёр электрона. Алоқаи L-S ва J-L. Ишораи термҳо. Таъсири ҳамдигарии L-S ва J-L.

Натиҷаи механикаи квантӣ барои атоми гидроген. Ададҳои квантии электрон дар атом. Ҳолатҳои масхшуда. Ишораи ҳолатҳо. Қоиди интиҳоб барои гузаришҳои электронӣ. Серияҳои тайфии атоми хидроген. Мадори доирави ва элипсӣ. Маънои физики ададҳои квантӣ.

Тақсимоти электронҳо аз рӯи энергия дар атом. Принсипи Паули. Қабатҳо ва зерқабатҳо. Конфигуратсияи электронии атом. Системаи даврии унсурҳои Менделеев. Қабатҳо ва зергӯрӯҳҳо. Муайян кардани адади электронҳо дар қабат ва зергӯрӯҳ

Тайфи металҳои ишқорӣ. Серияи асосии тайфӣ. Ислоҳи Ридберг. Соҳтори нозуки ҳатҳои тайфӣ. Хосияти мултиплетӣ. Таъсири спин-мадорӣ. Тарҳи савияҳо ва гузаришҳо дар натрий. Хосияти дучандаги, сечандаги ва ғайра спектрҳо.

Нурафкании рентгении тавсифӣ. Тайфӣ рентгенӣ. Қонуни мозлӣ. Молекулаи ду атома. Тарҳи савияҳои энергетики молекулаҳои ду атома. Спектри яклухт ва характеристики нурҳои рентгенӣ спектри маҳини рентгенӣ.

Моменти магнитии атом. Моменти магнитии мадорӣ ва спинӣ. Магнетони Бор. Зариби Ланде. Эффекти Зееман. Резонанси парамагнетии электронӣ. Тарибаи Штерн ва Герлаҳ. Ба дастаҳо тақсимшавии атомҳо дар майдони магнитӣ.

Хосиятҳои квантии ҷисмҳои саҳт ва наносоҳторҳо. Гармиғунҷоиши кристалҳо. Тайфи лаппиши панҷараи кристалӣ. Назарияи Дебай. Фотонҳо. Тақсимоти Бозе-Эйнштейн. Минтақаҳои энергӣ дар кристалҳо.

Назарияи квантии электрони озод дар металл. Зичи ҳолатҳои энергӣ. Таксимоти Ферми-Дирак. Металҳо, нимноқилҳо. Нимноқилҳои хусусӣ ва гаши. Ноқилияти электронӣ ва ҷавфӣ. Фавқунноқилият. Қори баровард. Эмиссияи термоэлектронӣ. Фарки потенсиали тамосӣ. Ҳодисаҳои термоэлектронӣ.

Соҳти ядро ва ҳосиятҳои он. Таркиби ядро, нуклонҳо зарядиэлектрикӣ, энергияи бандиш, моменти магнитӣ ва диполӣ, ҷенаки ядро.

Радиофаъолият. Маънои радиофаъолият қонуни асосии коҳиши радиофаъолият, алфа коҳиш, бета-коҳиш ва гама-коҳиш, изотопҳо, изобарҳо, изомерҳо, изотонҳо.

Реаксияи ядроӣ. Қонуни бақо дар реаксияи ядрои, ҳосияти умумии реаксияи ядроӣ, арзи реаксияи ядрои дар энергияҳои хурд, механизми реаксияи ядроӣ, реаксияи резонансӣ ва ғайри резонансӣ, реаксияи фотоядроӣ, реаксия бо таъсири зарраҳои заряднок.

Гузариши зарраҳои вазнин ва сабук дар моддаҳо. Зарраҳои вазнин-алфа ва протонҳо, зарраҳои сабук, электронҳо, Навъҳои сарфи энергия. Сарфи иониш, ядрои, кулонӣ Черенкови ва радиатсионӣ.

Гузариши гамма дар модда. Қонуни камшавии гамма нурҳо, фотоэффект, коммон эффект ва ҷуфтни электрону позитрон. Дастанаи васеъи ба борики гамма-нурҳо.

Дозасанҷӣ ва ҳифз аз афканишоти ядрои. Доза, воҳидҳои доза, рентген, рад, зиверт ва ғайра.

Дозаи нурбориш ва фурубурд. Нурбориши зарраҳои заряднок ва гамма. Нурҳо дар бофтаҳои биолоӣ, мода, хӯҷайраҳои зинда. Касалии нурӣ сезинаи касалии нурӣ, дозаи летали ё марговар.

Таъсири биологии афканишоти ядроӣ. Ҷенаки зара. Таъсири ядроӣ, таъсири химиявӣ, алломатҳои пайдошавии касалии бенасли, бенасли дар авлод, пусидани устухонҳо, касалии саратон, рехтани мӯи бадан.

Ба категорияҳо тақсимшавии доза. Дозаи худуди ҷоизаи афканишот, ба категория синфҳо минтақаҳо тақсимшавии фаъолият, сабаб ва натиҷаҳои мағлубияти инсон аз таъсири радиатсия.

АДАБИЁТ

1. А.Н .Матвеев атомная физика из –во онекс мир и образование 2007г
2. Т.И. Трофимов основы физики. Атом, атомное ядро и элементарные частицы. Из-во, Онекс 2011г.
3. И. М. Капитанов. Введение в физики ядро и частицы, из-во физматчиз, 2010г.

4. П. Г. Фадеев. Лекции по атомной физике, из-во физматчиз. 2008г.
5. Э. В. Шпольский. Атомная физика, том 1 и 2, из-во «наука» 1974г
6. А. И. Абрамов, Ю. А. Казанский, Е. С. Матусевич. Основы экспериментальных методов ядерной физики. Атомиздат. Москва, 1970г
7. А. Нарзиев. Дозасанчи ва ҳифз аз афканишоти ядрои. Матбааи ЧДММ «Эр-граф» Душанбе 2005г.
8. А. Н. Добрецов. Атомная физика, атомизат, 1960г
9. Г. Е. Пустовалов. Атомная физика, атомизат, 1968г.
10. М. И. Корсунский. Оника, строение атома и атомная ядро. Из-во наука, 1963г.
11. А. Нарзиев, Б. И. Махсудов – Асосҳои физикаи атому ядро ва дозасанҷӣ. ЧДММ. «Эрграф», Душанбе-2014с.
12. А. Нарзиев. Экологияи радиационӣ ва дозасанҷӣ. Душанбе, Эр-граф 1915
13. А. Н. Матвеев. Атомная физика из – во оникс мир и образование 2007г
14. Т. И. Трофимов основы физики. Атом, атомное ядро и элементарные частицы. Из-во, оникс 2011г.
15. И. М. Капитанов. Введение в физики ядро и частицы, из-во физматчиз, 2010г.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Асосҳои физикаи атом ва ҳаста” барои ихтисоси 2050405 - Астрономия

Мувофиқи барномаи нақшай таълимии стандарти давлатии тайёр намудани мутахасисони маълумоти олӣ доштаи ихтисос 40020100-Мошинҷои ҳисоббарор, комплексҳо, системаҳо ва шабакаҳо фанни «Асосҳои физикаи атом ва ҳаста» дохил карда шудаст. Фанни мазкур, барномаи таълимии дорад, ва ба нақшай таълими мувофиқ карда мешавад.

1. Мақсад ва вазифаҳои фан. Мақсади омӯзиши ин фан- баланд бардоштани дониши бунёдии донишҷӯён оид ба асосҳои физикаи умумӣ, шиносои бо лабораторияҳои мусоиди физикаи атом ва ҳаста мебошад.

2. Талаботҳои асосӣ ба дараҷаи аз худкунии мазмуни фан. Барои сарфаҳм рафтани азхуд намудани масоили дар ин бахш муоина шаванда асосҳои бахшҳои:

- а) Механика
- б) Физикаи молекулӣ
- в) Электрик
- г) Оптика

-родон истан зарур аст.

Барномаи аълимӣ аз фанни «Физикаи атом ва ҳаста» барои такмили ихтисоси устодони мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Электрон, заряд ва массаи он. Кафши электрон. Муайян намудани заряди электрон бо ёрии майдонҳои электрикӣ ва магнитӣ. Усулҳои таҷрибавии муайян намудани заряди хоси электрон. Усули конундод бо ёрии майдони магнитии тӯлӣ. Конундод ва манохроматикуни дастаи зарраҳои заряднок. Вобастагии масса васуръати электрон.

Фотонҳо. Нурафкани рентгенӣ. Сарҳади кутоҳ мавчи тайфи нурҳои рентгенӣ. Фотоэффект. Таҷрибаҳои Столетов. Формулаи Эйнштейн. Таҷрибаҳои Милликен. Сарҳади сурҳи фотоэффект. Таҷрибаи Боте. Фотонҳо. Дуализми мавчи-корпускулӣ. Вобастагии байни тасаввуроти мавчи ва корпускулӣ. Эффекти Комптон. Дарозии мавчи комптонӣ.

Модели ҳастаии атом. Тайф атомӣ. Таҷрибаҳо оиди парешхӯрди алфа-зарраҳо. Формулаи Резерфорд. Модели ҳастаии атом. Постулатҳои Бор. Таҷрибаи Франк ва Хертс. Назарияи элементарии бори атоми ҳидроген. Ҳатҳои тайфии атоми ҳидроген.

Хосиятҳои мавҷии микрозарраҳо. Гипотезаи де-Бройл. Асосҳои таҷрибавии меҳаникаи қвантӣ. Дифраксияи электронҳо. Таҷрибаҳои Томпсон ва Тарковский. Қобили қабул набудани истифодаи мавҳуми масир дар

микролам. Гузаштани дастаи электронҳо аз сӯроҳ. Вобастагии номуайяниҳо ва принсипи номуайяни Ҳейзенберг. Гузаштани зарраҳо аз сӯроҳӣ. Андоза ва энергияи камтарини атоми ҳидроген.

Элементҳои меҳаникаи қвантӣ. Муодилаи Шредингер. Маънои физикӣ ва хосиятҳои функсияи мавҷӣ. Қвантониши энергия. Зарра дар ҷоҳи потенсиалии чуқури росткунҷаи якчена. Натиҷаи меҳаникаи қвантӣ барои остиллятори гармоникӣ. Энергияи сифрӣ. Қоиди интиҳоб барои адади қвантии лапландаи гузаришҳои тобишӣ.

Қвантониши моменти импулс. Адади қвантии мадории моменти импулс. Спин. Спини электрон. Моменти импулси пурра. Моменти меҳаники натиҷавии атоми бисёр электрона. Алоқаи L-S ва J-L. Ишораи термҳо.

Натиҷаи меҳаникаи қвантӣ барои атоми ҳидроген. Ададҳои қвантии электрон дар атом. Ҳолатҳои масҳшуда. Ишораи ҳолатҳо. Қоиди интиҳоб барои гузаришҳои электронӣ. Серияҳои тайфии атоми ҳидроген. **Тақсимоти электронҳо аз рӯи энергия дар атом.** Принсипи Паулӣ. Қабатҳо ва зерқабатҳо. Конфигуратсияи электронии атом. Системаи даврии үнсурҳои Менделеев.

Тайфи металлҳои ишқорӣ. Серияҳои асосии тайфӣ. Ислоҳи Ридберг. Сохтори нозуки хатҳои тайфӣ. Хосияти мултиплетӣ. Таъсири спин-мадорӣ. Тарҳи сатҳҳо ва гузаришҳо дар натрий.

Нурафкании рентгенни тавсифӣ. Тайфирентгенӣ. Қонуни Мозлӣ. Молекулаи дуатома. Тарҳи сатҳҳои энергетии молекулаҳои дуатома.

Моментимагнитии атом. Моменти магнитии мадорӣ ва спинӣ. Магнетони Бор. Зариби Ланде. Эффекти Зееман. Резонанси парамагнетии электронӣ.

Асосҳои физикаи ҳастаи атом. Таркиби ҳастаи атом. Рақами атомӣ ва адади массавӣ. Изотопҳо. Андозаи ҳастаи атом. Масса ва энергияи бандиш. Дефекти масса. Моделҳои қатрагӣ ва ҷилдии ҳаста. Радиоактивият. Намудҳои радиоактивият. Қонуни коҳиши радиоактивӣ. Асосҳои физикаи зарраҳои

бунёдӣ. Намудҳои таъсирот ва таснифи зарраҳои бунёдӣ. Зарраҳо ва анти зарраҳо.

IV. Мавзӯъҳои барои машғулиятҳои мустақили донишҷӯён пешбинишуда

Нурафкании ҳароратӣ. Хосияти нурборӣ ва нурфурӯбарии ҷисмҳо. Қонуни Кирхгоф. Ҷисми мутлақ сиёҳ. Қонуни Стефан-Болсман. Қонуни Вин. Формулаи Релею-Чинс. Қимати миёнаи омории энергияи остиллятори гармоникӣ. Формулаи Планк. Собити Планк.

Муайян намудани массаи атомҳо. Усули парабола. Масса тайфнигор. Масса тайфсанҷҳо. Масса ва миқдори изотопҳо дар таркиби модда. Миқёси бузургиҳои тавсифдиҳандай атом.

Реаксияҳои ҳастайӣ. Қонунҳои бақои энергия ва импулс. Энергияи реаксия. Ҳусусияти реаксияҳои ҳастайӣ бо таъсири зарраҳо (n, p, \dots) Порашавӣ ва синтези ҳастаҳо. Реаксияҳои занҷирӣ.

Дозасанҷӣ. Доза, воҳидҳои доза. Касалии нурӣ. Усулҳои бартараф намудани таъсири моддаҳои радиоактив.

V. Машғулиятҳои лабораторӣ.

1. Муайян кардани заряди хоси электрон бо усули майдони магнитии тулиӣ.
2. Муаянкардани заряди хоси электрон бо методи магнетрон.
3. Тайфи атоми ҳидроген. Муайян кардани событи Ридберг.
4. Таҷрибаи Франк ва Ҳертз.
5. Омӯзиши фотоэффект.
6. Омӯзиши тарзи кори ҳисобгираки Гейгер-Мюллер.
7. Муайян намудани даври нимкоҳиши изотопии К-40.

АДАБИЁТ

1. И. В. Савелев. Курс общей физики, т.с-М: Наука. Физ.матем.лит., 1988.
2. А.Н. Матвеев. Атомная физика-М: высшая школа, 1989.

3. И.В. Сивухин. Общий курс физики. Атомная и ядерная физика (ч.1,2) М. Наука, 1989.
4. Э.В.Шпольский. Атомная физика, т.1-2-М: Наука.1974.
5. Январ Шукрии Самарқандӣ. Физикаи атом китобҳои дарсӣ ФБ-Душанбе: «Универсал» 1999.
6. Я.Ш. Самарқандӣ. Корҳои лабораторӣ аз физикаи атом- Душанбе-«Эрграф»-2011.-124 саҳ.
7. Январ Шукрии Самарқандӣ. Маҷмӯи масъалаҳо аз физикаи атом- Душанбе.-«Эрграф» -2012.
8. А. Нарзиев, Б.И. Махсудов. Маҷмӯи супоришҳои тестӣ аз физикаи атом,
Физикаи ҳаста ва дозасанҷӣ-Душанбе. «Эрграф».2012.
9. А. Нарзиев, Б.И. Махсудов. Физикаи атом, физикаи ҳаста ва дозасанҷӣ.-
Душанбе. «Эр-граф».2012.
- 10.О. Аббосов, Я. Шукрии Самарқандӣ,Ч. А. Саломов. Физикаи атом ва Физикаи ҳаста-Душанбе- «Уздечка»-.2008.
11. С. Қодирӣ.Бунёди физикаи ҳастаи атом-Душанбе»Маориф» 1992
12. Январ Шукрии Самарқандӣ. Маҷмуи саволу масъалаҳои тести аз курси «Физикаи атом». Душанбе- «Эрграф», -2012. 12,5 ҷ.ҷ. 104 саҳ.
- 13.Б.И.Махсудов. Оптикаи квантӣ. Ҳосияти мавҷии микрозарраҳо. Душанбе. «Эрграф»-2021. 158 саҳ.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Асосҳои физикаи атом ва ҳаста” барои ихтисоси 40020100 – Мошинҳои ҳисоббарор, системаҳо ва шабакаҳо

Мувофиқи барномаи нақшай таълимии стандарти давлатии тайёр намудани мутахасисони маълумоти олӣ доштаи ихтисос 40020100-Мошинҳои ҳисоббарор, комплексҳо, системаҳо ва шабакаҳо фанни «Асосҳои физикаи атом ва ҳаста» дохил карда шудаст. Фанни мазкур,барномаи таълимии дорад, ва ба нақшай таълими мувофиқ карда мешавад.

1. Мақсад ва вазифаҳои фан.

Мақсади омӯзиши ин фан баланд бардоштани дониши бунёдии донишҷӯён оид ба асосҳои физикаи умумӣ, шиносои бо лабораторияҳои муосири физикаи атом ва ҳаста мебошад.

Барномаи таълимӣ аз фанни «Физикаи атом ва ҳаста» барои такмили ихтисоси устодони мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Электрон, заряд ва массаи он. Кашфи электрон. Муайян намудани заряди электрон бо ёрии майдонҳои электрикӣ ва магнитӣ. Усулҳои таҷрибавии

муайян намудани заряди хоси электрон. Усули конундод бо ёрии майдони магнитии тұлай. Конундод ва маңақроматиқуни дастай зарраои заряднок. Вобастагии масса ва суръати электрон.

Фотонхө. Нурағкани рентгені. Сарҳади күтоқ мавчи тайфи нурхой рентгені. Фотоэффект. Тақрибаңы Столетов. Формулаи Эйнштейн. Тақрибаңы Милликен. Сарҳади сурхи фотоэффект. Тақрибаи Боте. Фотонхө. Дуализми мавчи-корпускуй. Вобастагии байни тасаввуроти мавчи ва корпускуй. Эффекти Комптон. Дарозии мавчи комптоні.

Модели ҳастаии атом. Тайф атомі. Тақрибаң оиди парешхұрди алфа-заррао. Формулаи Резерфорд. Модели ҳастаии атом. Постулаты Бор. Тақрибаи Франк ва Ҳертс. Назарияи элементарии бории атоми ҳидроген. Хатхой тайфии атоми гидроген.

Хосиятхой мавчии микрозаррахो. Гипотезаи де-Бройл. Ассоҳой тақрибавии механикаи кванті. Дифраксияи электронхө. Тақрибаңы Томpson ва Тарковский. Қобили қабул набудани истифодаи мавхуми масир дар

микролам. Гузаштани дастай электронхө аз сұрох. Вобастагии номуайянихो ва принсиби номуайяни Ҳейзенберг. Гузаштани заррахо аз сұрохи. Андоза ва энергияи камтарини атоми ҳидроген.

Элементхой механикаи кванті. Муодилаи Шредингер. Маънои физикін вакиғи тақрибай мавчі. Квантониши энергия. Зарра дар ҷоҳи потенсиалии чуқури росткунцаи якчена. Натиҷаи механикаи кванті барои остиллятори гармоники. Энергияи сифрі. Қоидай интихоб барои адади квантии лаппандай гузаришхой тобишзор.

Квантониши моменти импульс. Адади квантии мадории моменти импульс. Спин.

Спини электрон. Моменти импульси пурра. Моменти механикии натиҷавии атоми бисёрэлектрона. Алоқаи L-S ва J-L. Ишораи термхө.

Натиҷаи механикаи кванті барои атомигидроген. Ададхой квантии электрон дар атом. Ҳолатхой масхшуда. Ишораи ҳолатхо. Қоидай интихоб барои гузаришхой электроні.

Тақсимоти электронхө аз рөи энергия дар атом. Принсиби Паулі. Қабатхо ва зерқабатхо. Конфигуратсияи электронии атом. Системаи даврии унсурхой Менделеев.

Тайфи металлхой ишқорі. Серияхой ассоциатайфі. Испохи Ридберг. Сохтори нозуки хатхой тайфі. Хосияти мултиплеті. Таъсири спин-мадорі.

Нурағкани рентгени тавсифі. Тайфи рентгені. Қонуни Мозлі.

Молекулаи дуатома. Тархы сатххой энергетии молекулаҳои дуатома.

Моменти магнитии атом. Моменти магнитии мадорӣ ва спинӣ. Магнетони Бор. Зариби Ланде. Эффекти Зееман. Резонанси парамагнетии электронӣ.

Асосҳои физикаи ҳастаи атом. Таркиби ҳастаи атом. Рақами атомӣ ва адади массавӣ. Изотопҳо. Андозаи ҳастаи атом. Масса ва энергияи бандиш. Дефекти масса. Моделҳои қатрагӣ ва ҷилдии ҳаста. Радиоактивият. Намудҳои радиоактивият. Қонуни коҳиши радиоактивӣ. Асосҳои физикаи зарраҳои бунёдӣ. Намудҳои таъсирот ва таснифи зарраҳои бунёдӣ. Зарраҳо ва антизарраҳо.

IV. Мавзӯъҳои барои машғулиятҳои мустақили донишҷӯён пешбинишуда

Нурафкани ҳароратӣ. Хосияти нурборӣ ва нурфурӯбарии ҷисмҳо. Қонуни Кирхгоф. Ҷисми мутлақ сиёҳ. Қонуни Стефан-Болсман. Қонуни Вин. Формулаи Релею-Чинс. Қимати миёнаи омории энергияи остиллятори гармоникӣ. Формулаи Планк. Собити Планк.

Муайян намудани массаи атомҳо. Усули парабола. Масса тайфнигор. Масса тайфсанҷҳо. Масса ва миқдори изотопҳо дар таркиби модда. Миқёси бузургихои тавсифдиҳандай атом.

Реаксияҳои ҳастайӣ. Қонунҳои бақои энергия ва импулс. Энергияи реаксия. Ҳусусияти реаксияҳои ҳастайӣ бо таъсири зарраҳо ($n,p,..$). Порашавӣ ва синтези ҳастаҳо. Реаксияҳои занчириӣ.

Дозасанҷӣ. Доза, воҳидҳои доза. Касалии нурӣ. Усулҳои бартараф намудани таъсири моддаҳои радиоактив.

V. Машғулиятҳои лабораторӣ.

1. Муайян кардани заряди хоси электрон бо усули майдони магнитии тулиӣ.
2. Муайян кардани заряди хоси электрон бо методи магнетрон.
3. Тайфи атоми ҳидроген. Муайян кардани событи Ридберг.
4. Таҷрибаи Франк ва Ҳертз.
5. Омӯзиши фотоэффект.
6. Омӯзиши тарзи кори ҳисобгираки Гейгер-Мюллер.
7. Муайян намудани даври нимкоҳиши изотопии К-40.

АДАБИЁТ

1. И. В. Савелев. Курс общей физики, т.1-М: Наука. Физ.матем.лит., 1988.
2. А.Н. Матвеев. Атомная физика-М: высшая школа, 1989.
3. И.В. Сивухин. Общий курс физики. Атомная и ядерная физика (ч.1,2) М. Наука,
1989.
4. Э.В.Шпольский. Атомная физика, т.1-2-М: Наука.1974.

5. Январ Шукрии Самарқандӣ. Физикаи атом китобҳои дарсӣ ФБ-Душанбе: «Универсал» 1999.
6. Я.Ш. Самарқандӣ. Корҳои лабораторӣ аз физикаи атом- Душанбе-«Эрграф»-2011.-124 саҳ.
7. Январ Шукрии Самарқандӣ. Маҷмӯи масъалаҳо аз физикаи атом- Душанбе.-«Эрграф» -2012.
8. А. Нарзиев, Б.И. Махсудов. Маҷмӯи супоришҳои тестӣ аз физикаи атом, физикаи ҳаста ва дозасанҷӣ-Душанбе. «Эрграф».2012.
9. А. Нарзиев, Б.И. Махсудов. Физикаи атом, физикаи ҳаста ва дозасанҷӣ.- Душанбе. «Эр-граф».2012.
- 10.О. Аббосов, Я. Шукрии Самарқандӣ,Ч. А. Саломов. Физикаи атом ва физикаи ҳаста-Душанбе- «Уздечка»-.2008.
11. С. Қодирӣ.Бунёди физикаи ҳастаи атом- Душанбе»Маориф» 1992
12. Январ Шукрии Самарқандӣ. Маҷмуи саволу масъалаҳои тести аз курси «Физикаи атом». Душанбе- «Эрграф», -2012. 12,5 ҷ.ч. 104 саҳ.
13. Б.И.Махсудов. Оптикаи квантӣ. Хосияти мавҷии микрозарраҳо. Душанбе. «Эрграф»-2021. 158 саҳ.

ФАСЛИ 2.

БАРНОМАИ ФАНҲОИ ИНТИХОӢ

Барномаи таълимӣ аз фанни “Ҳамтаъсироти афканишотҳои ионофар бо мода” барои ихтисосҳои 31040103-Физика ва 33010300-Радиоэкология

Сарсухан. Мағҳумҳои асосӣ ва хосиятҳои асосии ҳамтаъсироти зарраҳои ионофар бо модда.

Ҳамтаъсироти зарраҳои бунёдӣ. Синфбандии зарраҳои бунёдӣ. Ҳамтаъсироти зарраҳои бунёдӣ. Намудҳои ҳамтаъсироти бунёдӣ. Методҳои қайди зарраҳои бунёдӣ. Зарраҳо ва антизарраҳо. Материя ва антиматерия.

Дозасанҷии афканишотҳои ионофар. Намудҳои дозза ва воҳидҳои он. Ҳамтаъсироти афканишотҳои ионофар бо объектҳои биологӣ. **Ҳамтаъсироти зарраҳои вазнини электронок бо модда.** Талафии онишии энергияи зарраҳои вазнини электронок. Талафи энергия ҳангоми парешхӯрди чандири зарраҳои вазнини электронок. Парешхӯрди бисёр каратаи зарраҳои вазнини заряднок. Ҳисоби формулаи Резерфорд барои

парешхурди зарра. Дави зарраҳои вазнини заряднок. Каҷии Брегг. Каналикунонӣ. Ҳисоби формулаи Бете-Блоҳ барои зарраҳои вазнини заряднок. Ангезиши фононҳо дар зери таъсири зарраҳои вазнини заряднок. Талафи энергия барои ангезиши фононҳо. Пакети барномаи SRIM ва TRIM барои ҳисоби талафи иониши ва фононии энергия. Апроксиматсияи натиҷаҳои таҷриба ва дарёғти шакли математики функсияи тақсимоти энергия. Тақсимоти дозаи сели зарраҳои вазнини заряднок дар ҷисмҳои саҳти изотропӣ.

Гузариши электронҳо аз модда. Талафи иониши энергияи электронҳо. Талафи радиатсионии энергияи электронҳо. Нергияи бӯҳронӣ. Дарозии радиатсионӣ. Нурафкании Черенковӣ. Талафи энергияи ээлектронҳо дар раванди Черенковӣ. Афканишотҳои таввақуфӣ. Афканишотҳои синхротронӣ. Флуктуатсияи энергияи электронҳо. Делта электронҳо. **Ҳамтаъсироти гамма афканишот бо модда.** Фотоэффект, комптонэффеект. Эфекти баръакси Комптон. Ҳосилшавии ҷуфтӣ электрону позитрон. Фотоэффекти ҳастай. Афканишотҳои коҳерентӣ.

Ҳамтаъсироти нейтронҳо бо модда. Ҳосиятҳои физикии нейтрон. Буриш ва дарозии дави миёнаи нейтронҳо. Синфбандии реаксияҳои нейтронӣ. Формулаи Брэйт-Вигнер. Парешхӯрди ҷандир ва боздории нейтронҳо. Динамикаи барҳуриш. Тақсимоти энергетики ва қунции нейтронҳо. Талафи миёнаи логарифмии энергия.

Ҳамтаъсироти антизарраҳо бо модда. Гузариши нурҳои кайҳонӣ аз атмосфераи Замин. Табиати нурҳои кайҳонӣ. Буриши равандҳо дар энергияҳои баланд. Парешхӯрди электронҳо. Каскадҳои фотонию лектронӣ. Эфекти Ландау-Померанчук-Мигдал. Таркиби нурҳои кайҳонӣ. Ҳамтаъсироти зарраҳои фавқулэнергия бо модда.

АДАБИЁТ

1. С. Қодирӣ «Бунёди физикаи ҳаста». Д.: Маориф, 1992
2. О. Аббосов, Я. Шукрӣ «Физикаи атом ва ҳаста»
3. Лошаков. «Введение в дозиметрию и защита от ионизирующих». Санкт – Петербург.: Изд. Политехнического университета. 2008 Излучений
4. Ю. А. Виноградов. «Ионизирующая радиация». М.: Солон-Р.2002
5. Окунь Л.Б.Физика элементарных частиц.– М.: Наука, 1988.
6. Люк К., Ву Цзянь-Сюн (составители-редакторы). Принципы и методы регистрации элементарных частиц.– М.: Иностранная литература, 1963.
7. Джелли Дж. Черенковское излучение и его применение.– М.: Иностранная литература, 1960.
8. Rossi B., Грейзен К. Взаимодействие космических лучей с

- веществом.– М.: Иностранная литература, 1948.
9. Беленький С.З. Лавинные процессы в космических лучах.– М.: Гостехиздат, 1948.
10. Иваненко И.П. Электромагнитные каскадные процессы.– М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972.
11. Иваненко И.П., Роганова Т.М. Каскадные ливни, вызванные частицами сверхвысоких энергий.– М.: Наука, 1983.
12. Беляев А.А., Иваненко И.П. и др. Электронно-фотонные каскады в космических лучах при сверхвысоких энергиях.– М.: И. Наука,

Барномаи таълимӣ аз фанни “Тибби ҳаставӣ” барои ихтиносҳои 31040103-Физика ва 33010300-Радиоэкология

Ташхиси нурӣ. Сарсухан. Мағҳумҳои асосӣ. Методҳои ташхиси нурӣ. Ташхиси ултрасадоӣ. Ташхиси рентгенӣ. Тамографияи ядроӣ-магнитии резонансӣ. Тамографияи позитронию-эммисионӣ. Ссинтиграфия.

Тамографияи компьютерии рентгенӣ. Рентгенология. Рентгеноташхис. Афканишотҳои ренегенӣ. Манбаъҳои афканишотҳои рентгенӣ. Дозаҳо дар ташхиси рентгенӣ ва радионуклидӣ. Тамографияи компьютерии тиббӣ. Принципҳои тамографияи компьютерӣ. Томографияи компьютерии бисёрбуриш. Коркарди компьютерии тасвирҳо.

Ташхиси радионуклидӣ. Хусусиятҳои ташхиси радионуклидӣ. Нуклидҳои радиоактив ва радиофармпрепаратҳо. Критерияҳои интихоби радионуклид. Изотопҳо ва радиофармпрепаратҳо дар ташхиси радионуклидӣ. Изотопҳо ва дорувориҳо дар тамографияи позитронии эммисионӣ. Истехсоли радиофармпрепаратҳо. Генератрҳои изотопҳо. Сиклатронҳо. Биосинтези радиопрепараторҳо. Гирифтани тасвир ба воситаи радиоизотопҳо. Даствоҳҳо дар ташхиси радионуклидӣ. Ҳисобгиракҳои синтиляционӣ. Гамма камера. Даствоҳҳои ҳастаи-тиббӣ.

Ташхиси ядроӣ дар беморхона. Шӯъбаи ташхиси радионуклидӣ. Методҳои клиникии ташхиси радионуклидӣ. Методҳои радионуклидии баҳодиҳии ҳолати функционалӣ узв. Аён намудани манбаъҳои беморӣ ба воситаи радионуклидҳо. Таҳлили радиоиммунологӣ. Ташхиси радионуклидии баъзе бемориҳо. Ташхиси радионуклидии ғадуди сипаршакл. Омӯзиши ҳолати ҷигар ба воситаи радионуклидҳо. Ташхиси радионуклидии шуш. Ташхиси радионуклидии гурдаҳо ва роҳҳои пешобгузар. Ташхиси радионуклидӣ дар анкология. Ташхиси радионуклидии бемориҳои устухон. Методҳои ташхиси радиофосфории меланомаи пуст. Гамма ссинтиграфияи динамикӣ.

Тамографияи позитронию эммисионӣ. Принципҳои тамографияи позитронию эммисионӣ. Даастгоҳҳо барои тамографияи компьютерӣ. Коркарди компьютерии натиҷаҳо. Барномаҳои компьютерӣ барои коркард ва ҷамъоварии натиҷа. Ҳатоҳои коркарди компьютерӣ. Пакети барномаҳои тадбикӣ. Таҳлилӣ натиҷаҳои тамографияи позитронии эммисионӣ.

Тамографияи позитронию эммисионӣ дар ташхиси бемориҳо. Методҳои тамографияи позитронию эммисионӣ. Тақсимоти нишонаҳо вобаста аз вакт дар мағзи сар. Тақсимоти нишонаҳо вобаста аз вакт дар мушакҳои дил. Ташхиси зонаҳои афзалиятдошта. Дил. Испурч. Мағзи сар. Онкология.

Шуодармонӣ. Радиотерапия. Принципҳои асосии шуодармонӣ. Тамографияи компьютерӣ дар нақшакашии шуодармонӣ. Манбаъҳои афканишот дар шуодармонӣ. Тавсифҳои асосии суръатфизоҳо ва даастгоҳҳои изотопӣ. Суръатфизоҳои хаттӣ. Манбаъҳои нейтронҳо. Хирургияи нурӣ. Терапияи нурии протонӣ. Терапияи нейтронӣ. Брахитерапия. Доззаҳои радиатсионӣ дар терапияи нурӣ. Доззаҳои экпозитсионӣ ва фурӯбурди афканишотҳои ионофар. Тақсимоти доззаи афканишот дар бофта. Омоси ғадуди ҷинсӣ. Терапияи комплексӣ. Истифодаи радиопротекторҳо дар шуодармонӣ. Терапияи нурии интраҷароҳии омосҳои бадсифат.

Дозасанҷӣ дар тиббӣ ҳастай. Доза ва воҳидҳои он. Дозаҳои ҷоизӣ ва марговар. Ҳамтаъсироти оғканишотҳои ионофар бо бофтаҳои зинда. Дозаҳои фурӯбурд дар тиб. Дозаҳо дар шуодармонӣ. Дозаҳо дар кимиёдармонӣ. Дозаҳои аҳоли дар ташхиси компьютерӣ. Дозаҳои нурбориши кормандони соҳаи тиб.

Таъсири биологии афканишотҳои ионофар. Радиобиологияи тиббӣ. Осебҳои нурӣ. Таъсир дар сатҳи молекула. Таъсир дар сатҳи ҳучайра. Таъсир дар сатҳи узв. Тавсифи оқибатҳои нурбориши организм. Эффектҳои соматики ва стохастикӣ. Бемории нурӣ. Генетикаи радиатсионӣ. Гормезисӣ радиатсионӣ. Радиопротекторҳо.

Радонотерапия. Методҳои терапияи радонӣ. Истифодаи радон барои табобат. Апликаторҳо. Маҳдудияти терапияи радонӣ. Гормезис. Осоишгоҳҳои радонии Тоҷикистон.

АДАБИЁТ

1. Х. Джонс Физика радиологии - М.: Атомиздат, 1965.-348 с.
2. Лучевая терапия с помощью излучений высокой энергии// под ред. И. Беккера, Г. Шуберта. – М.: Медицина, 1964. – 624 с.

3. И.А. Переслегин, Ю.Х. Саркисян Клиническая радиология – М.: Медицина, 1973. 456 с.
4. А.Ф.Цыб, С.Е.Ульянченко и др. Нейтроны в лечении злокачественных образований// Научно-методическое пособие.
5. Габуния Р.И., Колесников Е.К. Компьютерная томография в клинической диагностике. – М.: Медицина, 1995. – 352 с.
6. Зубовский Г.А. Радиоизотопная диагностика в педиатрии. – Л.: Медицина, 1983. – 167 с.
7. Касаткин Ю.Н., Смирнов В.Ф., Герасимова Н.П. Радионуклидные методы исследования почек (изотопная ренография). – М.: ЦОЛИУВ, 1982. – 38 с.
8. Касаткин Ю.Н., Миронов С.П. Радиоизотопные методы исследования печени. – М.: ЦОЛИУВ, 1983. – 25 с.
9. Клиническая рентгенорадиология. Т. 4. Радионуклидная диагностика. Компьютерная томография / Под ред. Г.А. Зедгенидзе. – М.: Медицина, 1985. – 368 с.
- 10.Лясс Ф.М., Зубовский Г.А. Методологические основы гамма-топографических исследований // Радионуклидная диагностика / Под ред. Ф.М. Лясса. – М.: Медицина, 1983. – С. 165-205.
- 11.Наркевич Б.Я. Радиодиагностическая аппаратура // Радионуклидная диагностика / Под ред. Ф.М. Лясса. – М.: Медицина, 1983. – С. 96-130
- 12.Паркер Р., Смит П., Тейлор Д. Основы ядерной медицины: Пер. с англ. – М.: Энергоиздат, 1981. – 303 с.
- 13.Сивошинский Д.С. Методологические основы радионуклидной диагностики//Радионуклидная диагностика / Под ред. Ф.М. Лясса. – М.: Медицина, 1983. – С. 17-67.
- 14.Сиваченко Т.П., Мечев Д.С., Романенко В.А. и др. Руководство по ядерной медицине. – Киев: Вища шк., 1991. – С. 83-149.
- 15.Тодуа Ф.И., Федоров В.Д., Кузин М.И. Компьютерная томография органов брюшной полости: Атлас. – М.: Медицина, 1991. – 448 с.
- 16.А.П. Кондратьева. Лучевая терапия злокачественных опухолей.
- 17.Уэбб С., Данс Д., Эванс С. Физика визуализации изображений в медицине: в 2-х томах. Т.1: Пер. с англ./ Под ред. С. Уэбба. – М.: Мир, 1991.
- 18.Владимиров В.Г. Актуальные проблемы военной радиологии: Учебное пособие / Под ред. Э.А. Нечаева. – М.: Воениздат, 1991. – 151 с.
- 19.Ярмоненко С.П. Радиобиология человека и животных: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1988. – 424 с.

- 20.Бутомо Н.В., Смирнов Н.А. Вопросы медицинской защиты при радиационных авариях: Лекция. – Л., 1991. – 29 с.
- 21.Бородин П.М. Стресс и генетическая изменчивость. Генетика, XX111, 6, 1987, с 1003-1010.
- 22.Кузин А.М. Природный радиоактивный фон и его значение для биосфера Земли. М., Наука 1991, 116 с.
- 23.Москалев Ю.И. Отдаленные последствия ионизирующих излучений. М. Медицина, 1991. 342 с.
- 24.Кузин А.М. Идеи радиационного гормезиса в атомном веке. М. Наука., 1995, 157 с.
- 25.Бадрутдинов О.Р. Нормативно-правовое обеспечение радиационной безопасности // Экологический консалтинг.- 2001.- №2.- С. 5-23.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Зарраҳои бунёдӣ ва нурӯҳои кайҳонӣ” барои ихтисоси 31040103-Радиоэкология

Муқаддима

Марилаҳои асосии инкишофи физикаи ҳаста ва зарраҳои бунёдӣ. Назарияи нисбият. Ченакҳои ҳодисаҳои микроолам.

Хосиятҳои асосии ҳастаи атом. Таҷрибаи Резерфорд. Заряди ҳаста. Андозаи ҳаста. Дефекти масса. Энергияи бандиши ҳаста. Формулаи нимэмпирӣ энергияи бандиши ҳаста. Мағҳумҳои асосии меҳаникаи квантӣ. Спин ва моменти магнитии ҳаста. Моменти мултиполии статистикии ҳаста. Моменти квадруполии электрикии ҳаста. Ҷуфтият. Қонуни баҳои ҷуфтият. Изоспини ҳаста. Статистикаи ҳастаҳо.

Ҳамтаъсиротои нуклон-нуклонӣ. Хосиятҳои асосии дейtron. Моменти магнитӣ ва квадруполии дейtron. Функцияи мавҷии дейtron. Қувваҳои ҳастай. Потенсиали дунуклона. Принсипи умумикардашудаи Паули.

Ҳамтаъсироти афқанишоти ҳастай бо модда. Ҳамтаъсироти алфа-зарраҳо ва бета-зарраҳо бо модда. Ҳамтаъсироти гамма-нурӯҳо бо модда.

Усулҳои бақайдигирии зарраҳо. Детекторҳои зарраҳо.

Радиоактивият. Ҳодисаи радиоактивият. Радиоактивиятӣ табии ва сунъӣ. Характери статистикии коҳиш. Қонуни коҳиши радиоактивӣ. Оилаҳои радиоактивӣ. Алфа-коҳиш. Имкони энергии алфа-коҳиш. Коҳиши паёпайи моддаҳои радиоактив. Қонунҳои таҷрибавии асосии алфа-коҳиш. Асосҳои назарияи алфа-коҳиш. Қоидai интиҳоб. Бета-коҳиш. Имкони энергии бета-коҳиш. Тайфи электронҳо. Хосиятҳои нейтрино. Қонуниятҳои асосии бета-коҳиш. Назарияи бета-коҳиш. Гузаришҳои ҷоиз ва мамнӯъ дар бета-коҳиш. Вайроншавии қонуни ҷуфтият дар бета-коҳиш. Гамма-нурофканиши ҳастаҳо. Қоидаҳои интиҳоб барои гамма-коҳиш. Изомерияи ҳастай. Конверсияи даруни гамма-нурӯҳо. Ҳодисаи

Мёссбауэр.

Моделҳои ҳаста. Моделҳои ҳастаи атом. Душвориҳои соҳтмони назарияи мукаммали ҳаста. Чакрамодел. Модели фермӣ-газ. Модели чилдӣ. Модели чомеъ. Моделҳои дигар.

Реаксияҳои ҳастай. Реаксияҳои ҳастай. Бурриши реаксия. Канали реаксияҳои ҳаста. Қонунҳои бақо дар реаксияҳои ҳастай. Реаксияҳои роста ва реаксияҳо бо ҳосилшавии ҳастаи таркибӣ. Механизми реаксияҳои ҳастай. Реаксияҳои резонансӣ. Формулаи Брейту-Вигнер.

Порашавӣ ва синтези ҳастаи атом. Имконияти энергии порашуд. Назарияи порашавии ҳаста. Энергияи фаъолкунӣ. Реаксияи занҷирӣ. Зариби афзуншавӣ. Реактори ҳастай. Синтези ҳастаҳои сабук. Муамои синтези термоҳастаии идорашаванд. Усулҳои таҷрибавии омӯзиши реаксияи ҳастай.

Усулҳои таҷрибавӣ дар физикаи энергияҳои баланд. Суръатфизоҳо. Коллайдерҳо. Усулҳои мушоҳидаҳои зарраҳои камумр.

Хосиятҳои зарраҳои бунёдӣ. Зарраҳои бунёдӣ. Қонунҳои бақо дар олами зарраҳои бунёдӣ. Модели стандартӣ

Нурҳои кайҳонӣ. Нурҳои кайонии ибтидой. Гузариши афканишоти кайҳонӣ аз атмосфера. Гипотезаҳои пайдоиши нурҳои кайҳонӣ. Дастгоҳҳои муосир барои омӯзиши нурҳои кайҳонӣ. Омӯзиши нурҳои кайҳонӣ дар Тоҷикистон.

Астрофизикаи ҳастай. Коинот. Реаксияҳои ҳастаи дар ситораҳо. Ассиметрияи барийонӣ.

АДАБИЁТ

1. Мухин К.Н. Экспериментальная ядерная физика. Учебник. -4 изд. Перераб. И доп. -М.: Энергоатомиздат. 1983. 2т., 1993г. В 3-томах.
2. Ишханов Б.С., Капитонов И.М., Юдин Н.П. Частицы и атомные ядра. Учебник, URSS, Москва, 2007.
3. Широков Ю.М., Юдин К.П. Ядерная физика. Учеб. Пособие. -М.: Наука, 1980.
4. Окунь Л.Б. Физика элементарных частиц. -М.: Наука, 1988
5. Капитонов И.М. Введение в физику ядра и частиц., М., МГУ, 2000.
6. Сивухин Д.В. Атомная и ядерная физика, т5, М., Физматлит, 2002.
7. С. Қодирӣ. Бунёди физикаи ҳастаи атом. Душанбе, «Маориф», 1992с.
8. С. Волькенштейн. Сборник задач по общему курсу физики. Наука, М. 1969г.
9. И.Е. Иродов. Сборник задач по атомной и ядерной физике. М. 1971г.
10. О.Аббосов, И.Б. Махсудов ва дигарон. Корҳои лабораторӣ аз физикаи ҳаста. Душанбе, 2013, 141с. «Эрграф».

ФАСЛИ 3.

БАРНОМАИ ФАНҲОИ ТАҲАССУСӢ

**Барномаи таълимӣ аз фанни “Физикаи нейтрон” барои ихтисосҳои
31040103-Физика ва 33010300-Радиоэкология**

Муқадима

Кашфи нейтрон. Хосиятҳои нейтрон. Масса заряд, омор ва спин. Моменти магнитӣ. Коҳиши нейтрон. Хосиятҳои мавҷии нейтрон. Синфбандии нейтронҳо аз рӯи энергияшон. Нейтронҳои суст, нейтронҳои «сард» нейтронҳои ҳароратӣ, нейтронҳои энергияшон мобайни, нейтронҳои сареъ, нейтронҳои баландэнергия. Навъҳои асосии таъсири мутакобили нейтронҳои баландэнергия. Навъҳои асосии таъсири мутакобили нейтронҳо.

Манбаъи нейтронҳо. Хосиятҳои асосии манбаъҳои нейтронӣ. Энергияи бандиш нейтронҳо дар ҳаста. Баромади нейтронҳо. Кинематикаи реаксияҳои нейтрондор. Тақсимоти кунҷии нейтронҳо. Омилҳое, ки ба моноэнергии нейтронҳо таъсир мерасонанд. Синфбандии усулҳои ҳосил кардани нейтронҳои гуногунэнергия.

Манбаъҳои радиоизотопии нейтронҳо. Баромади ҳоси бузургтарини нейтронҳо. Ҳосил кардани нейтронҳо тавассути реаксияи алфа-нейтрон, манбаъҳои полоний-бериллий, плутоний-бериллий. Ҳосил кардани нейтронҳо бо ёрии унсурҳои порашаванда: кийурий, калифорний.

Суръатфизоҳо чун манбаи нейтронҳо. Реаксияҳои ҳастаии дар суръатфизоҳо истифодашаванда. Реаксияҳо бо иштироқи ҳастаҳо сабук: D(dn): T(dn): C (dn): Be(dn): T (pn): Li (pn). Реаксияҳо бо иштироқи ҳастаҳои адади масавиашон мобайни.

Генераторҳои нейтронҳои сареъ. Манбаъҳои нейтронӣ бо истифодаи техникаи лазерӣ. Генератори нейтронҳо бо манбаъи лазерӣ.

Реактори ҳастай, чун манбаъи нейтронҳо. Реактор бо урани табиӣ. Реактор бо урани ғанигардондаи-235. Тақсимоти энергии нейтронҳо дар реактор. Реактор, чун манбаи нейтронҳои сареъ.

Ҳосил кардани нейтронҳои суст ва ҳароратӣ. Даранг (сустшавӣ)-ӣ нейтронҳо. Тақсимоти энергии нейтронҳо дар моддаи дарангсоз.

Қайди нейтронҳо. Экранбаст ва ҳимоя аз нейтронҳо, ҳангоми озмоишҳо. Тайфсанции нейтронӣ. Тайфсанции нейтронҳои сареъ. Усули ҳастаҳои ақибрафта. Камераи ионишӣ. Ҳисобгиракҳои синтилятсионӣ. Усули реаксияҳои ҳастай. Усули вақти гузар. Ҳисобгиракҳои нимноқилий. Тайфсанции нейтронҳои суст.

Таъсири мутақобили нейтронҳо бо ҳастаҳо. Шарҳи мухтасари таъсироти мутақобили нейтронҳо бо ҳастаҳо реаксияии парешхурди чандири нейтронҳо . Реаксияи рабоиши тобишзой (радиатсионӣ) (n, γ). Реаксияҳои $n, 2n$; (n, a); (n, p)..... Истифодаи сели нейтронҳо барои усули нейтрон фаъолии таҳлили маводҳо. Модели оптики . Назарияи омори реаксияҳои ҳастай. Физикаи порашавии ҳастаҳо. Кашф ва хосиятҳои асосии порашави. Назарияи соддатарини порашави. Энергияи порашави. Механизми порашавӣ.

Воқеӣ гардондани реаксияҳои занцирӣ. Реаксияҳои синтези гармоҳастаии занцирӣ. Таркиши гармоҳастай. Коркардаҳо оиди ба даст овардани реаксияҳо гармоҳастаии идорашаванда.

Самти асосии энергетикии ҳастай. Дозасанҷии нейтронӣ. Табдили энергияи нейтронҳо дар модда ва таъсири биологии нейтронҳо. Воҳидҳои дозасанҷӣ.

АДАБИЁТ

1. Власов Н.А., нейтроны М. 1971.
2. Багурц К. Виртц К. Нейтронная физика М. М. 1968.
3. Ален В.Д. Детекторы нейтронов М. 1961.
4. Кертиш Л. Введение в нейтронную физику М. 1966
5. Рыбаков Б.В., Сидоров В.А. Спектрометрия быстрых нейтронов М. 1958.
6. СБ. Физика быстрых нейтронов. Под ред. Мариона. Д. Фаулера Д.М. 1963 (1т). (2 т.)
7. Стрижев И., Степаненко В.А., Применко Г.И. Мишени для получение нейтронов СБ «Физика быстрых нейтронов» Киев 1972
8. Турчин В.Ф. Медленные нейтроны М. 1963.
9. Физика быстрых нейтронов. Под ред. Стрижака В.И. М. Наука 1977.
10. Я. Шукуров. Физикаи нейтронӣ. Д. нашриёти ДДМТ. 1993с-80 с.
11. Ю.П. Александров Фундаментальные свойства нейтрона, М. Энергоиздат; 1982.
12. Научные и технические основы ядерной энергетики, под .ред. Гудмена М. 1948.

13. Петров П.А. Ядерные энергетические установки М. 1958
14. Проблемы лазерного термоядерного синтеза. Под. Ред. Филикова А.А.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Усулҳо ва истифодаи асбобҳои радиологӣ дар мониторинги радиатсионӣ” барои ихтисоси 33010300-Радиоэкология

Мақсад ва вазифаҳои экомониторинг. Сабабҳои пайдоиши мониторинги экологии муҳити зист. Намудҳои мониторинги экологӣ. Мониторинги радиатсионӣ як қисми мониторинги экологӣ. Программаи мониторинги экологӣ дар ҶТ.

Мониторинги радиационии (МР) биосфара. Методҳои гузаронидани мониторинги радиатсионии муҳити зист. Навъҳои мониторинги радиатсионӣ. Объектҳои мониторинги радиатсионӣ.

Қонунгузорӣ дар бораи бехатарии ҳастай ва радиатсионӣ. Таҳлили «Меърҳои бехатарии радиатсионӣ (МБР -06)». Қонуни ҶТ «Дар бораи муҳити зист». Қонуни ҶТ «Дар бораи муомилот бо партовҳои радиоактивӣ». Мақоми танзимгар дар соҳаи бехатарии радиатсионӣ ва ядроӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Энергетикаи ҳастай ва таъсири он ба муҳити зист. Қонуни ҶТ «Дар бораи истифодаи энергияи атомӣ». Фочеаҳои глобалии радиоактивӣ (ҳастай) ва таърихи он. Таҳлили реактори ҳастаии неругоҳи атомии Чернобил.

Манбаъҳои сунъи ва табиии радионуклидҳо. Генераторҳои афканишоти ионофар, суръатфизоҳо, манбаъҳои саҳт ва моеъи афканишоти ионофар. Оилаи уран, торий ва калий-40. Нурҳои кайхонӣ.

Манбаъҳои ифлоскунандай муҳити зист. Реакторҳои ҳастай ва таъсири он ба муҳити зист. Сикли коркарди сӯзишвории ҳастай. Партовҳои радиоактивӣ. Фочеаъҳои олудашавии радиоактивӣ.

Таҳлили радиометрии муҳит. Намудҳои таҳлили радиометрӣ. Таҳлили дозиметрӣ ва спектрометрӣ. Фарқи радиометрҳои насли якум ва радиометрҳои замонавӣ.

Истифодаи гамма-, бетта- ва алфа – спектрометрҳо дар МР. Гамма спектрометрҳои нимноқилий ва синтиллятсионӣ. Таҳлили спектри бетта зарраҳо.

Истифодаи дозиметрҳо дар мониторинги радиатсионии муҳити зист. Дозиметрҳо. Сохту бартарии дозиметрҳо аз яқдигар. Детекторҳои дозиметрҳо. Дозиметрҳои инфиродӣ.

Усулҳои харитасозӣ дар мониторинги радиатсионии муҳити зист. Истифодаи методҳои муосири харитасозӣ ҳангоми мониторинги

радиатсионӣ. Асбобҳои дозиметрии дорои GPS ва истифодаи босамари онҳо. Программаҳои компьютерии ёрирасон барои соҳтани ҳаритаи радиастсионӣ.

Истифодаи таҷхизотҳои сайёр дар мониторинги радиатсионии муҳити зист. Дронҳо ва дигар асбобҳои парвозкунанда. Лабораторияи сайёр. Таҷхизотҳои лабораторияи сайёр.

Усулҳои гирифтани намунаҳо. Тарзи гирифтани намунаи хок ба усули «конверт». Усули гирифтани намунаҳои об барои таҳлили радиометрӣ дар УМФ-2000. Гирифтани хокҳо барои мигратсияи вертикалии радионуклидҳо.

Усулҳои тайёр намудани намунаҳо. Усули тайёр намудани намунаи хок барои таҳлили радиометрӣ. Бо усули буғронӣ тайёр намудани намунаҳои об. Тайёр намудани маводҳои ҳӯрока барои таҳлили радиометрӣ.

Усулҳои таҳлили радиометрии обҳои нӯшокӣ. Меъерҳои муқаррар намудаи «МБР-06» оиди фаъолияти хоси обҳои нушокӣ ва обҳои минералӣ. Ченқуни гази радон дар таркиби обҳо.

Аэрозолҳо. Пайдоиши аэрозолҳо дар таркиби ҳаво. Воситаҳои паҳншавии аэрозолҳо. Усулҳои гирифтани намунаҳои аэрозолҳо. Таҳлили радиометрии аэрозолҳо.

Системаҳои автоматиқунонидашуда дар МР. Назорати сифати муҳити зист. Методҳои назорати сифати муҳит. Асбобҳои ченқуни афканишот ва коркарди мустақим (онлайн)- онҳо. Идоракунии асбобҳои бақайдгирии афканишоти ионофар.

АДАБИЁТ

1. Муртазов А.К. Экологический мониторинг. Методы и средства: учеб. пособие Ч. 1. Рязань: Изд-во Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина, 2008. 146 с.
2. Мотузова, Г. В. Экологический мониторинг почв [Текст] : учебник / Г. В. Мотузова, О. С. Безуглова. – Москва : Академический Проект ; Гаудеамус, 2007. – 237 с.
3. Тарасов, В. В. Мониторинг атмосферного воздуха [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В. В. Тарасов, И. О. Тихонова, Н. Е. Кручинина. – Москва : ФОРУМ, 2008. – 128 с.
4. Алексеев, Л. С. Контроль качества воды [Текст] : учебник / Л. С. Андреев. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2010. – 159 с.
5. Экологический мониторинг : учебное пособие / Е. Н. Патова, Е. Г. Кузнецова ; Сыкт. лесн. ин-т. – Сыктывкар : СЛИ, 2013. – 52 с.
6. Сахаров В. К. Радиоэкология: учеб. пособие / В. К. Сахаров. – СПб. : Изд-во «Лань», 2006. – 320 с.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Дозасанҷӣ ва ҳифз аз афканишоти модаҳои радиофаъол” барои ихтисоси 31040103 - Физика

Муқадима

Баъди кашфи ҳодисаи радиофаъолият ва пайдо намудани ганогардонидай радиофаъол маълум карда шуд, ки нурҳои ядрӣ дорон ҳордигарӣ хеле калон буда, ба организми инсон зарари калон мерасонанд.

Таъсири ҳалокатоваре, ки афканишоти дар организм фурӯрафта ба вучуд меоварад, аз натиҷаҳои татқиқотҳои таҷрибавӣ маълум шудааст.

Дар айни замон дар бисёр соҳаҳои фаъолияти инсон, ҳочагии ҳалқ, илму техника ва тиб модаҳои радиофаъол ва нурҳои ионизатсионӣ торафт васеъ истифода мешаванд.

Дар айни замон дар бисёр соҳаҳои фаъолияти инсон, ҳочагии ҳалқ, илму техника ва тиб модаҳои радиофаъол ва ионизатсионӣ торафт васеъ истифода мешаванд. Доираи шахсоне, ки бо модаҳои ионизатсионӣ кор мекунанд рӯз то рӯз меафзояд. Дар чунин шароит масъалаи дозасанҷӣ аз нурҳои ионизатсионӣ аҳамияти хеле муҳим пайдо мекунад.

Вобаста ба инкишофи физики атом ва ядро масъалаҳои дозасанҷӣ ва ҳифз, ки дар аввал маҳдуд буданд, бо соҳаи басо васеи татқиқотии бо бисёр самтҳои илму техника алоқаманд табдил ёфтанд.

Вазифаи асосии дозасанции мусир нурҳои ионҳосилкунанда муайян намудани энергия мебошад, ки нури фурӯрафта дар воҳиди массаи мода додаст. Маҳз аз ҳамин мавқеъ ҳисобу китобҳои муфассал анҷом дода мешаванд. Тавре маълум аст, воҳиди маҳсуси дозаи фурӯрафта рад, грей мебошад, ки ададан ба 100 ЭРГ/г баробар аст. (1 грей воҳиди дозаи фурӯрафтаи нурҳои ионҳосилкунанда, дар системаи Си, 1 грей=100рад=1 ҷоул 1кг). Воҳиди дозаи нурбориши бошад, рентген аст, ки дар оянда маънидод ҳоҳем кард.

Ҳимояи инсон аз таъсири заравари нурҳои ионҳосилкунанда, аз сели афканишот, нурбориши берунӣ ва аз гузариши модаҳои радиофаъол ба дохили организм (нурбориши дарунӣ) мебошад. Дар ин маврид ҳимоя аз маҷмӯи чорабиниҳои зерин таъмин карда мешавад:

а) мукаррар намудани дараҷаи ҳудуди ҷоизи дозаи нурбориши берунӣ ва дохилӣ.

б) ба тариқи ворид намудани воситаҳои иловагӣ, ҳимояи фардӣ ва мувоғиқи меъёр таъмин намудани вақти корӣ, ба вучуд овардани чунин шароити кор, ки дар он шахси бо нурҳои ионҳосилкунанда коркунанда аз ҳудуди дозаи ҷоизи зиёд нурборон нашавад;

в) гузаронидани назорати дозасанҷӣ, яъне назорати риояи шароити муайяншудаи корӣ;

г) ташкил намудани муоинаи тибӣ.

Дар вақти кор бо нурҳои ионҳосикунанда муқаррар намудани дозаи ҷоизӣ зарур аст. Ҳангоми баҳо додани таъсироти нурҳои ионҳосикунанда ва дозаи нургирӣ ба организм, ки таъсиротро бо чунин гурӯҳҳо чудо намудан мумкин аст: дозаи ҷоизӣ яккарата, дозаи хатарнок ва дозаи марговар. Ин мавҳумҳо чунин шарҳ дода мешавад:

Дозаи ҷоизаи яккарата-дозаи қалони имконпазири нургирӣ мебошад, ки дар зери таъсири от тағйироти дар организм бавучудоянда, баргаштпазир аст;

Дозаи хатарнок-ҳамон дозаи нургирӣ аст, ки тағйироти дар организм баамаломада қисман бебозгашт мебошад.

Дозаи марговар-дозаи нургирест, ки дар зери таъсири он оғанизм 100% ба марг дучор мешавад.

Дозаи ҳудуди сели бета-зарраҳо 6 соати корӣ ба $20(\text{бета зарра } / \text{см}^2 \cdot \text{С})$ баробар аст. Барои навъҳои дигари нурҳо (алфа-зарра, гамма-квант) онҳо қиматҳои боз ҳам хурдтар дорад. Ғаноиши ҷоизи модаҳои радиофаъол, хусусан дар об ва ҳаво бояд ба ҳудуди ҷоизӣ баробар ё аз он кам бошад.

Тасаввуроти дуруст доштан ба таъсири биологии нури ионҳосилкунанда, қоидай беҳдошти шахсӣ қоидай кор бо модаҳои радиофаъоли кушода, ба ҳама саволҳои маҳсус, ки дар истеҳсолот ва дар ҳаёти ҳаррӯза дар тадқиқотҳои илмии инсон дучор мешавад, масъалаҳои муҳим мебошанд.

Модаҳои радиофаъол, фаъолият ва воҳиди фаъолият. Ошкор кардани модаҳои радиофаъол. Чен кардани бузургӣ ва воҳиди он. Манбаъҳои кушод ва пӯшида. Нурбориши берунӣ, дарунӣ ва ўмумӣ. Таъсири модаҳои радиофаъол дар бофтаҳои биологӣ, ҳуҷайраҳои зинда ва одам. Радиофаъолият ва навҳои афканишот, алфа-коҳиш, бета-коҳиши позитронҳо, рабоиши электронҳо ва гамма-коҳиш.

Вазифаҳои асосии дозасанҷӣ. Дозаи радиатсионӣ барои массаи бӯхронӣ. Дозасанҷии дармонгоҳӣ. Манбаъҳои афканишоти радиофаъоли табиӣ. Манбаъҳои афканишоти радиофаъоли рӯи Замин. Манбаҳои нурбориши доҳилӣ.

Доза, алоқамандии фаъолияти манбаи радиатсионӣ. Доза, тавоноии доза ва воҳидҳои он. Рентген, рад, грей, зиверт, ЭФР, ЭБР, ББР, БН.

Алоқаи фаъолияти манбаи нуқтавӣ дозаи нурҳои ядроӣ. Дозаи фурӯбурди организмҳои зинда. Дозаи афканишот, дозаи экспозитсионӣ, дозаи интегралӣ, дозаи самаранокӣ, дозаи гурӯҳӣ, дозаи комитментӣ, дозаи колективӣ, дозаи оstonагӣ, дозаи пешгириӣ, дозаи дучанд. Дозаи биологии гамма-афканишот-дозаи хурдтарини марговар, тавонои доза.

Алоқамандии вохидҳои доза ва маънои физики онҳо. Дозаи экспозитсионӣ, дозаи эквивалентӣ, дозаи фурӯбурд. Дозаи эффективӣ, дозаи самаранокӣ эквивалентии колективӣ.

Савияҳои ҳудудии ҷоизи доза. Савияҳои ҳудудии ҷоизи нурҳои ионӣ. Навъи афканишот. Ҳудуди ҷоизи дози нурбориш. Категорияи нурбороншавӣ ва навъҳои манзил. Ҳудуди ҷоизи таркиби (ҲҶТ). Ҳудуи ҷоизи ганоиши ҳаво ва об. Миқдори истифодабарии об ва ҳаво дар як шабона рӯз. Дозаи ҳудуи ҷоизӣ. Дастай ҳудуди ҷоизи нурҳои ион ҳосилқунанда.

Олудашавӣ аз модаҳои радиофаъол. Гурӯхи модаҳои радиофаъоли кушоди радиозаҳрнок категорияи одамони нурбороншуда. Синғбандии кор бо модаҳои радиофаъоли кушод. Гурӯхи радиозаҳрнокӣ. Ҳудуди ҷоизи фаъолият дар ҷои кор, ки иҷозати санитарӣ-эпидемологӣ талаб намекунад, мккорӣ.Faъолият дар ҷои кор, мккорӣ. Синфи корӣ. Мизи лабораторӣ ва дастгоҳ барои нигоҳ доштани модаҳои радиофаъол. Дастроҳ барои нигоҳ доштани партовҳои радиофаъол. Тоза намудани олудашавии радиофаъол. Тоза намудани либос ва пусти будани одам аз олудагии модаҳои радиофаъол. Faъолияти партовҳо, унсур, даври нимкоҳиши. Назорати дозасанҷӣ асбобҳои дозасанҷӣ. Вобастагии фарқи потенсиал аз доза. Вобастагии сиёҳшавӣ аз доза. Вобастагии тавонони даза аз ҷараёни ионӣ ва адади импулсҳо.

Доза ва тавоногӣ дозаи хатарнокӣ садама дар нерӯгоҳи атомии Чернобил (НАЧ)

Зарар ва хатари экологии радиатсия дар садамаи нерӯгоҳи атомии Чернобил (НАЧ). Нурӯгоҳи атомии Чернобил. Принципи асосии кори нерӯгоҳи атомии Чернобил. Сабабҳои асосии садамаи нурӯгоҳи атомии Чернобил. Бартараф еамудани оқибатҳои садама. Паҳншавии радиатсия пас аз садама НАЧ. Баҳодии тибии садамаи НАЧ.

Дозаи ҳудуди ҷоизи манбаҳои табии нурафқанишоти ионизатсионӣ ва таъсири онҳо ба биосфера. Гурӯҳбандии манбаъҳои радиатсионӣ. Манбаъҳои табии нурафқанишоти ионӣ. Манбаъҳои табии заминӣ. Манбаҳои табии кайҳонӣ. Дозаҳои солонаи миёна аз манбаъҳои табии нурафқанишоти ионӣ дар сатҳи Замин. Манбаъ, дозаи таъсирбахши солона. Нурбориши радионуклидҳо дар организмҳо ё бофтаҳои инсон. Майдони дозавӣ дар просфера ва стратосфераи поён. Масъалаи радон. Фони радиатсионии табии бо роҳи технологӣ зиёд кардашуда. Нерӯгоҳҳои ҳароратии ангиштӣ. Истифодаи саноати маҳсулҳои коркарди фосфоритҳо. Масолеҳҳои соҳтмонӣ. Молҳои серистеъмол. Радон дар хонаҳо. Дозаҳое, ки мусоғирон ва сарнишони ҳавопаймоҳои тосадои ва фавқуссадоӣ мегиранд. Дозаи шуоъҳои кайҳонии галактика (ШКГ).

Тағириёбии тавонои дозаи ШКГ вобаста ба баландӣ. Дозаҳо ҳангоми парвоз аз рӯйи хатсайрҳо дар минимуми фаъолнокии офтоб.

Дозае, ки манбаъҳои сунъии нурафканишоти ионӣ пайдо мекунанд. Тасаввуроти умумӣ. Нургирии касбӣ дар корхонаҳои гуногуни сикли сузишваории ядроӣ. Олушашавии радиофаъолии муҳити атроф ҳангоми истеҳсоли энергияи ядроӣ. Нурдиҳии аҳолӣ ба мақсадҳои тиббӣ. Олудашавии радиофаъолии муҳити атроф дар натиҷаи таркишҳои ядро дар атмосфера. Маълумоти умумӣ оид ба дозаҳои колективии таъсирбахи ҷашмдошт ва саҳмироҳои алоҳидаи нургири ҳангоми озмоишҳои ядроӣ дар атмосфера. Дозаи колективии ҷашмдошти глобалӣ аз манбаъҳои гуногуни радиатсия. Касалиҳои анкологӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Бехатарии коргарони касбии терапияи нурии масофагӣ амнияти радиатсионӣ омилҳои хатар ва заарнокӣ. Амнияти радиатсионӣ бехатарии коргарони касбӣ. Раванди муносибсози (бехтарсозӣ). Коргарони касбӣ. Уҳдадории коргарони касбӣ. Амният ва назорати радиатсионӣ. Қайдгирии дозаи нурбориши коргарони касбӣ. Талабот бо ҳуҷайраҳо, ки дар онҳо терапияи нурии масофагӣ мегузаронанд. Талаботи амнияти радиатсионии биноҳо ҳангоми гузаронидани терапияи нурии масофагӣ. Талабот ба системаи муҳосира ва сигналиҳӣ. Системаи муҳосиркунанда. Системаи сигналиҳӣ. Сифати муолиҷаи нурӣ. Ташхис-ченаки варам-натиҷаи банақша гирифташуда. Дастигоҳҳои асосии терапияи нурии масофавӣ. Камбудиҳои дастигоҳи кобалтӣ. Тамографияи компьютерӣ. Ба нақшагирии дозаи маҳдуди барои сар ва гардан.

АДАБИЁТ

1. А.Нарзиев.Практикум аз физикаи атому ядро курси маҳсуси дозасанҷӣ ва спектросанҷӣ аз алфа-бета, гамма-нурӯҳо ва нейтронҳо. Душанбе, Эр-граф.2018.
2. А. Нарзиев. Экологияи радиатсионӣ ва дозасанҷӣ. Душанбе. Эр-граф.2015с.
3. А. Нарзиев, Б.И. Махсудов. Асосҳои физикаи атому ядро ва дозасанҷӣ. Душанбе, Эр-граф.2014с.
4. А. Нарзиев, Дозасанҷӣ ва ҳифз аз афканишоти ядрои. Душанбе Эр-граф,2005.
5. В.И. Иванов. Дозиметрия ионизирующих излучений М. Атомиздат. 1964г.
6. Санитарний правила обращения с радиоактивными отходами. М.Медицина 1985г.
7. Дозиметрический контроль дозиметрические аппаратуры.М. Медгиз. 1989 Л.П.Трыков.

8. Нормы радиационной безопасности РФ. М. Медицина 1999г.
9. Основные обеспечения радиационной безопасности (оспорб-99).М. изд. Медицина-1999г.
10. И.А. Иванов, И.В. Петренко.Дозиметрия и радиометрия М. Высшая школа 2010г.

**Барномаи таълимӣ аз фанни “Тайфсанҷи ҳаставӣ” барои ихтиносӣ
31040103 - Физика**

Муқадима

Таъсири мутақобили алфа-зарраҳо бо модда. Алфа-хисобгиракҳо. Алфа-тайфсанҷи магнитӣ.

Камералии онишӣ. Тавсифи алфа-детекторҳо. Тайфи алфа-зарраҳо. Фарқияти тайфи алфа-зарраҳо аз дигар афканишҳо. Чен кардани энергияи алфа-коҳиши.

Бета-тайфшиносӣ. Таъсири мутақобили бета-зарраҳо бо модда. Сарфи энергия ҳангоми барҳӯрди ғайричандири. Таносуби асоси дар бета-тайфсанҷ. Тайфсанҷ бо конундоди нимдоира. Бета-тайфсанҷӣ линзагӣ. Ченкардани тавсифи бета-зарраҳо. Графики Фермӣ. Энергияи сарҳадӣ ва тайфи ҷузъи. Тайф барои гузариши манбуда. Навъҳои гуногуни бета-тайфсанҷҳо.

Гамма-тайфшиносӣ. Омӯхтани таркиби энергияи тайфи гамма-нурҳо. Баҳододани таркиби энергетики гамма-квантҳо. Таъсири гамма-нурҳо бо модда. Гамма-тайфсанҷӣ синтилятсионии яқбулуро. Гамма-тайфсанҷӣ комптонии дубулӯрӣ. Гамма-тайфсанҷӣ ҷуфт. Тайфсанҷӣ ҷуфт. Тайфсанҷ барои ченкардани энергияи пурраи гамма-квантҳо. Гамма-тайфсанҷӣ нимноқилӣ. Ченкардани тайфи гамма-аканиш дар таркиби дигар нурҳо, тавсифи асосии гамма-тайфсанҷҳо.

Тайфшиносии нейтронӣ. Таъсири мутақобили нейтрон бо модда. Ченкардани тайфи нейтронҳо дар хузури дигар нурҳо. Тавсифи асосии тайфсанҷӣ нейтронҳо. Омилҳое, ки шаклии деалии тайфи протонҳои ақибрафтаро тағиیر медиҳанд. Формулаи Биркс. Тарзи ченқунии тайфии интегралӣ ва дифференсиалии нейтронҳо.

Усули вақти гузар. Истифодаи тайфсанҷӣ нейтронҳо барои омӯхтани реаксияҳои ҳастай. Дараҷабандии тайфсанҷӣ нейтронҳои саръ. Ҳисобуктоби натиҷаҳои чен кардашуда. Ғайрихати будани баромади рӯшноии синтилаторҳо.

АДАБИЁТ

1. Абрамов А.А. и др. Экспериментальный метод регистрации ядерных излучений. М.: Атомиздат. 1977г.
2. Ватанов Н.А., Самойлов П.С.. Практические методы сцинтилляционной гамма-спектрометрии. М. Атомиздат 1969г.
3. Гопыч П.М. Залюбовский П.И. Ядерная спектроскопия. Харьков изд-во. «Высшая школа» 1980.
4. Егоров Ю.А. Сцинтилляционный метод спектрометрии гамма-излучен и быстрых нейтронов М. Госатомиздат. 1963г.
5. Зигбан К. Альфа-бета гамма-спектр скопия. Т.1.2.3.4. М. :Атомиздат 1969г.
6. Столяров Е.Л. Нейтронные спектрометры и их задачи М. Нейтронные спектрометры и их применение в прикладных задачах М. Госатомиздат 1969г.
7. А.Нарзиев. Практикум аз физикаи атому ядро курси махсуси дозасанҷӣ тайфсанҷӣ аз алфа-бета- гамма нурҳо- Душанбе. Эр-граф, 2013, 204с.

**Барномаи таълимӣ аз фанни “Амнияти радиатсионӣ” барои ихтисоси
33010300 - Радиоэкология**

Муқадима

Курси махсуси Амнияти радиатсионӣ ва ҳифзи муҳити зист ва инсон ба масоими таъсири афканишот ба ҳучайраҳои зинда, бофтаҳои биологӣ, организми бадани инсон бахшида шудааст. Дар он омилҳое, ки эҳтимолияти дараҷаи хафнокии кор бо модаҳои радирафт вобастаанд, микдори энергияи дар воҳиди массаи мода фурӯрафта ва воҳидҳои он усулҳои муайянкуни он ва ҳимоя аз таъсири афканишот оварда шуданд.

Амнияти радиатсионӣ таъсири нурафканишотро ба инсон ва муҳити зист меомӯзад.

Омилҳои асосие, ки дараҷаи хафнокиро ҳангоми кор бо модаҳои радирафт ба амал меоранд аз таъсири биологӣ, кимёвӣ ва физики онҳо вобастаанд. Ҳар кассе, ки дар соҳаи физикаи ядро кор мекунад, масъалаи хатару хафнокии диданашавандай нурҳои ядроиро, ки реакторҳо, суръатфизоҳо хориҷ мекунан, бояд донад.

Дозае, ки ба одам ҳаробӣ меоварад ё намеоварад, аниқ муайян намудан душвор аст, зоро ҳодисаи нургирӣ хело кам ва айнан барои

тасдиқи ин ҳодисаҳо натиҷаҳои лозимии оморӣ миқдоран каманд. Файр аз ин оқибати нургирӣ нишонаҳои худро бъди якчанд сол ошкор мекунанд. Яке аз масъалаҳои асосии амнияти радиатсионӣ таъмини бехатарӣ аз таъсири зарраҳои зарядноки вазнин (алфа-зарраҳо ва протонҳо) бата-зарраҳо, гамма-нурӯҳо, афканишоти нейтронҳо ва ғайра ин таъмини либосу лавозимоти ҳимоягӣ мебошад.

Модаҳои радиофаъол вобаста ба хотарнокӣ ва таъсирашон ба гурухҳо, категорияҳо ва синфҳо чудо мешаванд. Кормандони касбӣ, ки ба ҷойгиршавии ва тақсимшавии модаҳо кор мекунанд, бояд дараҷаи ҳатарнокии онро дониста, ҳимояи худро таъмин намоянд.

Модаҳои заҳрноки радиофаъол вобаста аз категория, гурӯҳҳо ва синфҳо дар ҳоначаҳои алоҳида, ки ба ҷевонҳои маҳсуси ҳавокаш таъминанд, бо иҷозатномаи санитарии-эпидемологӣ ҷойгир карда мешаванд.

Яке аз манбаъҳои пуркуватарини афканишоти радиатсионӣ коркарди реакторҳои ядроӣ, суръатфизоҳо ва садамаи нерӯгоҳи барқии атомӣ (НБА) мебошад. Аз сабай вайрон намудани қоидаҳои кори бехатарӣ ин дастгоҳҳои номбаршуда метавонанд ба таркиш дучор оянд, ки ҳаёти ҳазорон нафарро зери ҳатар мегузоранд.

Файр аз ин беаҳамияти метавонад ба ифлосшавии муҳити атроф (ҳаво, об, ҳок ва ғайра) оварда расонад, ки дар навбати худ тоза намудан ва пеши роҳи онро гирифтан хело мушки ласт. Аз нуқтаи назари экологӣ энергетикии ядрои хело фоидаовар аст, агар инсон муносибати боақлона ва дониши баланди соҳавиашро хуб ба роҳ монад.

Масъалаҳои бехатарӣ ва муқарар намудани меъёрҳои ҷоизи ҳудуди радиатсионӣ дар якчанд конфронсҳои илмии байналхалқӣ муҳокима ва баррасӣ карда шудааст. Ин меъёр бехатарӣ ва саломатии инсонро таъмин мекунад, агар интенсивияти нурҳои ядроии истифодашаванда аз дозаи ҷоизӣ нисбатан хурд бошад, шахсоне, ки ҳангоми кор бо таъсири нурҳои ядроӣ гирифтор шудаанд, бояд аз курси дозасанҷӣ гузаранд ва дар ин бобат дониши кофӣ дошта бошанд.

Маҳсусан ҳатари қалонӣ ба афканишот вобастадошта пас аз коркарду корбасти бомбаи атомӣ фаҳмо ва равshan гардид.

Аксарияти коргарон дар аввал аз бехатарӣ ва ҷораҳои эҳтиёти аз таъсири нурҳои ядроӣ тамоман бехабар буданд. Барои муҳофизати коргарон гурӯҳҳои маҳсус ташкил шуда буданд, ки онро «физикони санитарӣ» ё корарони бехатарии радиологӣ» меноманд. Ин гурухҳо гарави салоҳият ва муҳофизату саломатии коргарон буданд, Ҳатто дар шароити ҳарбӣ, ки миқдори зиёди ашёи радиофаъол истифода мешуд, дар

натицаи вайрон намудани қоидаҳои бехатарӣ аз ҷониби коргарони бо ихтисос ҷандин ҳолатҳои вазнин ҳам ҷой дошт.

Муқаарар шуда буд, ки ҳангоми риоя намудани чораҳои эҳтиёти корҳои зиёдро бо миқдори дилҳоҳи ашёи радиофаъол гузаронидан мумкин аст.

Дараҷаи таъсири радиатсионии изотопҳои дар организми инсон мавҷуда аз дозаи нурӣ, ки дар бофтаҳо фурӯ меравад, нургирии бафтаҳо, организмҳои гуногун, интихоб намудан ва ҷамъшавии изотопҳо дар организми инсон муаян карда мешаванд.

Ин раванд бо суръат ба организм бо ёрии маҳсулоти хурока, монанди об, ҳаво, бо роҳи нафас ба мездаву руда дохил шудани модаҳои радиофаъол ва ба дараҷаи азҳуднуқӣ, нигоҳдашавии изотопҳо дар организм вобаста мебошад.

Бинобар он масъалаи таъмини амнияти бехатарии радиатсионии инсон ҳангоми истифодабарии модаҳои радиофаъол дар маркази диққат меистад, зоро нури ионҳосилкундаи аз берун аз организми инсон таъсир расонанда ё ба дохили организм бо роҳи нафар об хурока гузаранда ҳафи қалон дорад. Аз ин нуқтаи назар барои таъмин бехатарии коркунони қасбӣ, ки бо нурҳои ядроӣ сару кор доранд, чораҳои маҳсус пешбини карда шудааст: либосҳои маҳсус-сарпӯшак, хилъати сафед, пойафзоли резинӣ, ҳоначаҳои маҳсус, ки дар он модаҳои радиофаъол нигоҳ дошта мешаванд ва ғайраҳо. Инсон модаҳои радиофаъоло аз ғайрирадиофаъол бо воситаи узвҳои ҳиссиёт ба монанди бинойӣ, шунавлаззат фарқ намекунад. Афканишот диданашаванд буда, буй ва овоз надорад, ҳангоми паҳншавӣ ҳиссиёти лаззат пайдо намекунад.

Бинобар он, модаҳои радиофаъолро аз ғайрирадиофаъол танҳо бо ёрии асбобҳои, маҳсус фарқ намудан мумкин аст.

Инкишоф додани техникаи ҳифз, дар айни замон, аҳамияти муҳим пайдо мекунад, зоро рӯз то рӯз доираи кор бо истифодаи энергияи атомӣ бо мақсадҳои осоишта васеъ мешаванд ва доираи шахсоне, ки бо нурҳои иониши низ кор мекунанд афзун мегардад.

Бо авҷ тараққӣ кардани неругоҳҳои атомӣ, дастгоҳҳои пурӯдрати физикаи ядроӣ, суръатфизоии зарраҳои заряднок, реакторҳо, яке аз сабабҳои пайдоиши манбаҳои тавоноии нурҳои ионҳосилкунанда гардид. Аз ин нуқтаи назар ҳар як донишҷӯ ё коргар, ки бо модаҳои радиофаъол ва дар шароити таъсири нури ионҳосилкунанда кор мекунад, барои муайян намудани доза, тавоноии доза истилоҳоти он бояд ҳусусияти нурҳои ядроиро нағз донад ва фаҳмиши кофӣ дошта бошад, то ки ба қоидаҳои бехатарии радиатсионӣ дуруст баҳо дода тавонад.

Омилҳои бехатарӣ ва хатарнокӣ аз модаҳои радиоактив

Бехатарӣ ва хатарнокӣ радиатсионӣ, ҳимояимеърҳои ҳимояи радиатсионӣ, меъёри ҳимояи радиатсионӣ. Ба меъёри амнияти радиатсиони дохил мешаванд. Омилҳое, ки ба дараҷаи эҳтимолияти ҳафнокии кор бо модаҳои радиофаъол вобастаанд. Микдори мода, ки ба организм дохил мешавад. Табиати химијавии мода. Андозаи зарра. Вақти нимкоҳиши радиофаъол, энергия ва навъи аfkанишот. Эҳсоси бофтаҳо ба аfkанишоти радиофаъол. Касалии нурӣ радиатсионӣ дозаи марговар. Касалии нури дараҷаи якум, дуюм ва сеюм. Таъсири биологии аfkанишоти ядроӣ ва амнияти радиатсионӣ он. Пайдоиши аломатҳои пурӯваттарини экспозитсияи басо зиёди амнияти радиатсионӣ. Таъсири радиатсия ба организми инсон. Таъсири нейтронҳо дар бофтаҳо. Доза. Тавоной доза. Сарфи энергияи нейтронҳои сареъ. Дозае, ки бемор ҳангоми рентгенбинӣ қабул мекунад. Дастай васеъ гамма нурҳо. Назардошти омили ғушавӣ. Дозаи омили ғуншавӣ. Дастай борики гамма-нурҳо. Микдори унсур (элемент)-ҳои устувори таркиби организми инсон.

Амнияти радиатсионӣ аз модаҳои радиофаъол. Амнияти радиатсионӣ аз зарраҳои зарядноҳи вазнин. Амнияти радиатсионӣ аз бета-зарраҳо. Амнияти радиасионӣ аз гамма-нурҳо. Амнияти радиатсионӣ аз аfkанишоти нейтронҳо. Амнияти радиатсионӣ аз аfkанишоти суръатфизии зарраҳои заряднок. Амнияти радиатсионӣ аз аfkанишоти реакторҳои ядроӣ. Ҳимояи шахсӣ. Дастроҳи маҳсуси амнияти радиатсионӣ аз нурҳои ядроӣ. Экрани ҳимоягӣ, ҷевони заҳркаш камераи хушк. Камераи намнок. Ҳонаи алоҳидаи ҳимоягӣ. Фаъолияти баъзе модаҳо, ки дар реактор чун гармобар истифода баранда.

Амнияти радиасионӣ садамаи нерӯгоҳи атомии ФУКУСИМА (НАФ) Воқеа, назорат ва сабаби садамаи НА-и ФУКУСИМА назорат ва идора намудани садама. Таъсири радиатсия ба ҳаёти одамон. Пешгири дар барқарор кардани таъминоти об дар реакторҳо. Хунук намудани ҳавзҳо нигоҳ доштани сӯзишвории истифодашуда. Нурбориши коргарони касбӣ, муҳочиркунӣ. Осебидагон. Баҳодидҳии пешаки ин сдамаи вазнин. Баҳодидҳии алтернативӣ. Оқибати молиявӣ. Баҳодидҳии доза, тавоногии доза дар атрофии НАФ. Таъминоти амнияти радиатсионӣ коргарони касбӣ ва аҳоли дар атрофии НАФ истиқомат мекунанд.

Таъмини амнияти радиатсионӣ ҳангоми истеҳсоли уран. Уран манбаи энергияи ядроӣ. Таърихи пайдоиши уран. Баъзе бузургиҳои доимии уран. Ёфтани маъданни урани табии. Номи маъдан. Таркиби асосии маъдан, миқдори уран бо фоизҳо. Изотопҳои уран. Ҳосиятҳои физики уран сузишвории ядроӣ. Татбиқи уран ба дигар соҳаҳо. Таъсири физиологии уран. Пайдокунии уран дар ҷаҳон. Пайдокунӣ дар Россия, Казоқистон,

Украина. Арзиши Уран. Аз нав коркард намудани уран ҳамчун сузишвории ядроӣ. Сузишвории аз плутоний ҳосилшуда. Энергияи чудоршуда дар реактори ядроӣ. Плутоний ва уран ҳамчун модаҳои радиофаъол. Таъмини бехатарии амнияти радиатсионӣ кормандони касбӣ.

Терапияи нурии радиатсионӣ ва таъмин амнияти радиатсионӣ Асоси биологии терапияи нурии радиатсионӣ. Навъҳои терапияи нурӣ. Нурборонкуни масофагӣ. Нурборонкуни дохили бофтаҳо. Дастгоҳи ҳозиразамон барои терапияи нурӣ. Терапияи нурии масофагӣ(телотерапия). Холати хизмати радиотерапевтии касалиҳои онкологӣ дар Ҷумхурии Тоҷикистон. Бехатарии коргарони касбии терапияи нурии масофагӣ. Амнияти радиатсионӣ омилҳои хата рва заарнокӣ. Амнияти радиатсионӣ бехатарии коргарони касбӣ. Раванди меъёри. Раванди асосноккунанда. Раванди муносибатсози (беҳтарсозӣ). Коргарони касбӣ. Уҳдадории коргарони касбӣ. Амният ва назардошти радиатсионӣ. Қайдгирии дозаи нурбориши коргарони касбӣ. Талабот бо ҳучраҳое, ки дар онҳо терапияи нурии масофагӣ мегузаронанд. Талаботи амнияти радиатсионии биноҳо ҳангоми гузаронидани терапияи нурии масофагӣ. Талабот ба системаи муҳосира ва сигналдихӣ. Системаи муҳосиркунанда. Системаи сигналдихӣ. Сифати муолиҷаи нурӣ. Ташхис-ченаки варам-натиҷаи ба нақша гирифташуда. Дастгоҳҳои асосии терапияи нурии масофавӣ. Камбудиҳои дастгоҳи кобалти. Тамографияи компьютерӣ. Ба нақшагирии дозаи маҳдуди барои сар ва гардан.

АДАБИЁТ

1. А.Нарзиев.Практикум аз физикаи атому ядро курси маҳсуси дозасанҷӣ ва спектросанҷӣ аз алфа-бета, гамма-нурҳо ва нейтронҳо. Душанбе, Эр-граф.2018.
2. А. Нарзиев. Экологияи радиатсионӣ ва дозасанҷӣ. Душанбе. Эр-граф.2015с.
3. А. Нарзиев, Б.И. Махсудов. Асосҳои физикаи атому ядро ва дозасанҷӣ. Душанбе, Эр-граф.2014с.
4. А. Нарзиев, Дозасанҷӣ ва ҳифз аз афканишоти ядрои. Душанбе Эр-граф,2005.
5. В.И. Иванов. Дозиметрия ионизирующих излучений М. Атомиздат. 1964г.
6. Санитарний правила обращения с радиоактивными отходами. М.Медицина 1985г.
7. Дозиметрический контроль дозиметрические аппаратуры.М. Медгиз. 1989 Л.П.Трыков.

8. Нормы радиационной безопасности РФ. М. Медицина 1999г.
9. Основные обеспечения радиационной безопасности (оспорб-99).М. изд. Медицина-1999г.
10. И.А. Иванов, И.В. Петренко.Дозиметрия и радиометрия М. Высшая школа 2010г.

**Барномаи таълимӣ аз фанни “Моделсозӣ дар физики ҳаста”
барои ихтисоси 31040103-Физика
Муқаддима**

Системаҳои оператсионӣ. Забонҳои барномасозӣ. Омӯзиши яке аз забони барномасозии FORTRAN, C++ ё Python.

Усулҳои математие, ки дар моделсозии равандҳои физикӣ истифода мешаванд. Усулҳои ададӣ. Усули Монте-Карло. Ҳалли масъалаи гузариши нейтронҳо аз модда бо усули Монте-Карло.

Моделсозии «Тармаи васеи атмосферӣ». Тармаи васеи атмосферӣ. Муодилаи каскадӣ. Моделҳои ҳамтаъсиротҳои электромагнитӣ. Моделҳои ҳамтаъсироти ҳадронӣ ҳангоми энергияҳои хурд. Моделҳои ҳамтаъсироти ҳадронӣ дар мавридӣ энергияҳои баланд. Мушкилиҳои моделсозии равандҳои физикӣ.

Барномаҳо. Барномаҳо барои Моделсозии Тармаҳои васеи атмосферӣ: Corsika ва Aires. Кор бо барномаҳои Corsika ва Aires. Тавсифи хосиятҳои зарраҳои ибтидой дар барномаи Corsika ва Aires. Тавсифи хосиятҳои муҳит дар барномаҳои Corsika ва Aires. Тавсифи хосиятҳои тарма дар барномаҳои Corsika ва Aires. Интихоби усули моделсози дар барномаи Corsika. Файли баромади барномаи Corsika. Коркарди файлӣ баромади Corsika. Муқоисаи барномаи Corsika бо дигар барномаҳои моделсозӣ. Барномаи SRIM. Кор бо барномаи SRIM. Тавсифи ионҳои аз модда гузаранда дар барномаи SRIM. Тавсифи хосиятҳои модда дар барномаи SRIM.

Моделсозии детекторҳои зарраҳо. Барномаи GEANT. Кор бо барномаи GEANT.

АДАБИЁТ

1. Мак-Кракен, У. Дорн. «Численные методы и программирование на ФОРТРАНе». Москва: Изд. МИР 1977
2. О.В. Бартеньев. «Современный Фортран»
3. D. Heck, T. Pierog Extensive Air Shower Simulation with CORSIKA: A User's Guide. KIT. Version 737XX from April 18, 2013.
4. ROOT: An Object-Oriented Data Analysis Framework.

5. Geant4 User's Guide for Application Developers/ Version: geant9.9.6.0 350c. 2012
6. В. Костромин. «LINUX для пользователя» Санкт-Петербург. Изд. БХВ-Петербург. 648с. 2003.

**Барномаи таълимӣ аз фанни “Физикаи зарраҳои бунёдӣ”
борои ихтисоси 31040103-Физика
Муқаддима**

Инкишофи физикаи зарраҳои элементарӣ ва нурҳои кайҳонӣ. Қонунҳои бақо. Гурӯҳбандии зарраҳои элементарӣ. Кинематика ва қонунҳои бақои электрикӣ дар реаксияҳо ва коҳишҳои зарраҳои элементарӣ. Механизми ҳамтаъсироти зарраҳои элементарӣ. Ҳамтаъсироти электромагнитӣ. Ҳамтаъсироти зӯр. Ҳамтаъсироти суст.

Хосиятҳои зарраҳои бунёдӣ. Зарраҳои бунёдӣ. Қонунҳои бақо дар олами зарраҳои бунёдӣ. Модели стандартӣ.

Ҳамтаъсироти зӯр ва сохтори ҳадронҳо. Классификатсия ва хосиятҳои квантии адронҳо. Сохтори кваркии адронҳо. Озодии асимптотикий ва конфайнмент. Хромодинамикаи квантӣ Симметрияи рангинии ҳамтаъсироти зӯр.

Ҳамтаъсироти электросуст ва принципҳои асосии назарияи муттаҳидшавӣ. Универсалиятини ҳамтаъсироти суст. Барабандагони ҳамтаъсироти суст - бозонҳои фосилавӣ. Муттаҳидкунии ҳамтаъсиротҳои электромагнитӣ ва суст. Модели Вайнберг — Салам. Мағхумҳои инвариантии калибрии маҳаллӣ ва вайроншавии худ ба худи симметрия. Симметрияи дискретии С, Р, Т ва назарияи СРТ. Мушкилоти соҳтани назарияи умумии ҳамтаъсиротҳои суст, электромагнитӣ ва зӯр.

Нурҳои кайҳонӣ. Нурҳои кайҳонии ибтидой. Гузариши афканишоти кайҳонӣ аз атмосфера. Гипотезаҳои пайдоиши нурҳои кайҳонӣ. Дастгоҳҳои муосир барои омӯзиши нурҳои кайҳонӣ. Омӯзиши нурҳои кайҳонӣ дар Тоҷикистон.

АДАБИЁТ

1. Мухин К.Н. Экспериментальная ядерная физика. Учебник. -4 изд. Перераб. И доп. -М.: Энергоатомиздат. 1983. 2т., 1993г. В 3-томах.
2. Ишханов Б.С., Капитонов И.М., Юдин Н.П. Частицы и атомные ядра. Учебник, URSS, Москва, 2007.
3. Широков Ю.М., Юдин К.П. Ядерная физика. Учеб. Пособие. -М.: Наука, 1980.
4. Окунь Л.Б. Физика элементарных частиц. -М.: Наука, 1988
5. Капитонов И.М. Введение в физику ядра и частиц., М., МГУ, 2000.

6. Сивухин Д.В. Атомная и ядерная физика, т5, М., Физматлит, 2002.
7. С. Кодирӣ. Бунёди физики ҳастаи атом. Душанбе, «Маориф», 1992с.
8. С. Волькенштейн. Сборник задач по общему курсу физики. Наука, М. 1969г.
9. И.Е. Иродов. Сборник задач по атомной и ядерной физике. М. 1971г.
10. О.Аббосов, И.Б. Махсудов ва дигарон. Корҳои лабораторӣ аз физики ҳаста. Душанбе, 2013, 141с. «Эрграф».

Барномаи таълимӣ аз фанни “Спектрометрияи амалӣ” барои ихтисоси

33010300-Радиоэкология

Муқаддима

Мафхум ва мақсади фан. Истифодаи усули спектрометрӣ дар самтҳои гуногуни илм. Намудҳои спектри афканишоти ионофар. Фарқи спектри дискретӣ (раҳ-раҳ) аз яклухт. Фарқи радиометрҳо ва спектрометрҳо.

Манбаъҳои афканишот. Намудҳои афканишот. Манбаъҳои табии афканишоти ионофар. Манбаъҳои сунъи. Генераторҳои афканишоти ионофар. Манбаъҳои муңтазам зарра афкананд. Истифодаи манбаъҳои афканишот дар тиб ва саноъат.

Гузариш ва таъсири муттақобилаи нурҳои ионофар бо муҳит. Эффекти Комpton. Фотоэффект. Тавлиди ҷуфти пазитрону электрон. Дави озоди зарраҳо (афканишот) дар муҳит. Раванди ионизатсия. Вобастагии адади атомӣ, зичи модда ва энергияи зарраҳо ҳангоми гузариши зарра аз муҳит.

Детекторҳои афканишоти ионофар. Намудҳои детекторҳои афканишоти ионофар. Моддаҳо, ки аз онҳо детекторҳо соҳта мешаванд. Фарқи детекторҳои афканишоти ионофар аз яқдигар. Интихоби детектор барои спектрометрҳо.

Тафриқаиэнергиявӣ (энергетическое разрешение). Мафхуми тафриқаи энергиявӣ. Таъсири тафриқаи энергиявӣ ба сифати спектри интенсивӣ. Вобастагии тафриқаи энергиявӣ ва канал дар спектр.

Самаранокии бақайдгирии детекторҳо (эффективность регистрации). Самаранокии мутлақ ва нисбӣ. Вобастагии самаранокии бақайдгирӣ ва геометрияи (шакли) манбаъҳо. Ҳисобкунии самаранокии детектор. Вобастагии самаранокӣ аз энергия.

Спектрометрҳо дар асоси детектрҳои нимноқилий. Фарқи детекторҳои нимноқили дар асосисилитсий (Si) ва гермений (Ge). Тафриқаи энергиявӣ ва самаранокии бақайдгирии спектрометрҳои нимноқилий. Интихоби геометрияи босамири детекторҳои нимноқилий.

Спектрометрҳо дар асоси детектрҳои синтиллятсионӣ. Тафиқаи энергиявӣ ва самаранокии бақайдгирии спектрометрҳои синтиллятсионӣ. Ҳассосияти синтилляторҳо ба гамма – афканишот. Фотофузунсоз.

Калибровкаи гамма-спектрометро аз рӯи энергия. Дараҷаи заррурияти калибровка дар спектрометрҳо. Манбаъҳои эталонӣ. Сохтани гарфики вобастагии энергия ва канал аз рӯйи муодилаи дараҷаи якум.

Калибровкаи гамма-спектрометро аз рӯи самаранокӣ. Манбаъҳои эталонии геометрияҳои гуногун. Геометрияи босамари манбаъҳо. Зарфи Маринеллӣ. Сохтани графики вобастагии самаранокӣва энергия.

Принсипҳои асосии бақайдгириӣ ва коркарди спектрҳои афканишоти ионофар. Блоксхемаи спектрометрҳои замонавӣ. Табдилдиҳандай аналогӣ ва рақамӣ (Аналого-цифровой преобразователь). Нақши тақвиятгар дар спектрометрҳо.

Хатогиҳо дар раванди коркарди спектрҳо. Омилҳои асосии хатогии ченкунӣ. Таъсири фони табиӣ ва муҳити атроф ба спектрометрҳо. Роҳҳои бартараф кардани хатогиҳо. Вобастагии омор (статистика) ва вакти ченкунӣ.

Чустучӯи қуллаҳо дар спектри энергиявӣ. Методҳои чустучӯи (дарёфти) қуллаҳо дар спектри энергиявӣ. Ҷудокардани қуллаҳои баҳам наздик. Программаи кории спектрометрҳои нимноқилий.

Фони спектрометрҳо. Намудҳои фони табиӣ. Таъсири фони табиӣ ба спектри энергиявӣ. Тарзиҳои бартараф ва ё камкардани таъсири фони спектрометрҳо.

Мафхум ва муайян кардани фаъолияти минималии детектиронӣ.Faъoliyati minimalie, ki spектrometr қобiliyati chenkuunii onro dorad. Ҳассосияти детекторҳо ба афканишоти ионофар. Омилҳои таъsирkунanda ба chenkuunii faъoliyati minimalii derektiرونӣ.

Таҳлили қуллаҳои пурра фурӯбурда. Тарзҳои таҳлили қуллаҳо дар сректри энергиявӣ. Идентификатсияи (муайянкуни) намуди изотопҳо аз рӯи энергия. Ҳисобкардани фаъолияти манбаи ченшуда. Хуносай таҳлил.

АДАБИЁТ

1. Виноградов, Л.И. Полупроводниковый гамма-спектрометр: Методические материалы к дистанционной лабораторной работе / Л.И. Виноградов, В.О. Сергеев. – Санкт-Петербург, 2008. – 33 с.
2. Головин, К.Б. Ядерная геофизика : учебное пособие / К.Б. Головин, Б.А. Головин, М.В. Калиникова. – Саратов: 2014. – 143 с.
3. Брегадзе, Ю.И. Прикладная метрология ионизирующих излучений / Ю.И. Брегадзе, Э.К. Степанов, В.П. Ярына. – Москва :Энергоатомиздат, 1990. – 263 с.

4. Бушуев, Ю.Н. Практическая спектрометрия : курс лекций / Ю.Н. Бушуев, Ю.В. Азаренко. – Горки: Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 2010. – 55 с.
5. Евсеев, В.Р. Активность, удельная активность и объемная активность гамма-излучающих радионуклидов в счетных образцах технологических сред АЭС. Методика выполнения измерений с использованием полупроводниковых спектрометров энергий гамма-излучения / В.Р. Евсеев, Е.П. Богданова. – Харьков: ННЦ «Институт метрологии», 2012. – 549 с.
6. Исаев, А.Г. Минимальная детектируемая активность. Основные понятия и определения / А. Г. Исаев [и др.] // Проблеми безпеки атомнихелектростанцій і Чорнобиля, вип. 13: наук.-тех. сб. / НПП «Атом Комплекс Прибор». – Київ, 2010. – С. 103–110.
7. Колеватов, Ю.И. Спектрометрия нейтронов и гамма-излучения в радиационной физике / Ю.И. Колеватов, В.П. Семенов, Л.А. Трыков. – Москва: Энергоатомиздат, 1991. - 97 с.
8. Бушуев, А.В. Методы и приборы измерений ядерных материалов. Лабораторный практикум / А.В. Бушуев [и др.]; под общ.ред. А. В. Бушуева. – Москва : НИЯУ МИФИ, 2011. – 156 с.
9. Полупроводниковые детекторы. Коаксиальные детекторы из высокочистого германия. Руководство пользователя, ORTEC. – 31 с.
10. Gordon R. Gilmore. Practical gamma-ray spectrometry.ed. / Nuclear Training Services Ltd. Warrington, UK.2nd Edition, 2008. – 387 p.
11. Reilly, D. Passive Nondestructive Assay of Nuclear Materials / D. Reilly, N. Ensslin, H. Smith, Jr. Kreiner. and S – Washington: Nuclear Regulatory Commission, 1991. – 703 p.
12. RittersdorfI. Gamma Ray Spectroscopy. – 54 p

**Барномай таълимӣ аз фанни “Назарияи ҳаста”
барои ихтисоси 31040103-Физика**

Муқаддима

Инкишофи физикаи ҳаста.

Хосиятҳои асосии ҳастаи атом. Таҷрибаи Резерфорд. Заряди ҳаста. Андозаи ҳаста. Дефекти масса. Энергияи бандиши ҳаста. Формулаи нимэмпирии энергияи бандиши ҳаста. Мағҳумҳои асосии меҳаникаи квантӣ. Спин ва моменти магнитии ҳаста. Моменти мултиполии статистикии ҳаста. Моменти квадруполии электрикӣ ҳаста. ҷуфтият. Қонуни баҳои ҷуфтият. Изоспини ҳаста. Статистикаи ҳастаҳо.

Ҳолатҳои энергияҳои хурди ҳастаҳо. Моделҳои ҳастаҳо. Моделҳои ҳастаи

атом. Душвориҳои соҳтмони назарияи муқаммали ҳаста. Чакрамодел. Модели фермӣ-газ. Модели ҷилдӣ. Модели чомеъ. Моделҳои дигар. Алфа-коҳиш. Имкони энергии алфа-коҳиш. Коҳиши паёпайи моддаҳои радиоактив. Қонунҳои таҷрибавии асосии алфа-коҳиш. Асосҳои назарияи алфа-коҳиш. Қоидай интихоб.

Назарияи бетта коҳиш. Қонуниятҳои асосии бета-коҳиш. Назарияи бета-коҳиш. Гузаришҳои ҷоиз ва мамнӯъ дар бета-коҳиш. Вайроншавии қонуни ҷуфтият дар бета-коҳиш. Гамма-нурофканиши ҳастаҳо. қоидаҳои интихоб барои гамма коҳиш. Изомерияи ҳастай. Конверсияи даруни гамма-нурҳо. Ҳодисаи Мёссбауэр.

Коҳиши протонӣ ва коҳишҳои кластерӣ. Поравшавии ҳастаҳо.

Имконияти энергии порашуд. Назарияи порашавии ҳаста. Энергияи фаъолкунӣ. Реаксияи занҷирӣ. Зариби афзуншавӣ.

Парешхурди зарраҳо. Назарияи парешхӯрд. Назарияи парешхӯрди зарраҳо аз майдонҳои потенсиалиӣ. Назарияи ҳамтаъсироти ҳаста бо афканишоти электромагнитӣ.

Назарияи реаксияҳои ҳастай. Реаксияҳои ҳастай. Бурриши реаксия. Канали реаксияҳои ҳаста. Қонунҳои бақо дар реаксияҳои ҳастай. Реаксияҳои роста ва реаксияҳо бо ҳосилшавии ҳастаи таркибӣ. Механизми реаксияҳои ҳастай. Реаксияҳои резонансӣ.

Астрофизикаи ҳастай.

Ҳамтаъсиротҳо. Ҳамтаъсироти нейтронҳо бо ҳастаҳо. Модели оптикаи ҳамтаъсироти ҳастаҳо.

Усулҳои бақайдгирии зарраҳои ҳастай.

Ҳисобгиракҳо. Дастгоҳҳои муосир.

АДАБИЁТ

1. Маляров. Основы атомного ядра. М.: Наука, 1967
2. Ф. Мориссон. Элементарная теория ядра М.%1967
4. А.С. Давыдов. Теория атомного ядра М.: 1958
5. Г. Скайн. Современная физика элементарных частиц, М.: Мир, 1990
6. Р. Фейнман, С. Вайнберг. Элементарные частицы и законы физики. 2000 год. 138 стр
7. С. Волькенштейн. Сборник задач по общему курсу физики. Наука, М. 1969г.
8. И.Е. Иродов. Сборник задач по атомной и ядерной физике. М. 1971г.
9. Фрауэнфельдер Г., Хенли Э. Субатомная физика. М.: Мир, 1979

10. Ю.М. Широков, Н.Т. Юдин. Ядерная физика. М. 1972г.
2. С. Қодирӣ. Бунёди физики ҳастаи атом. Душанбе, Маориф, 336 сах.
3. С. Ишханов, И. М. Капитонов, Н.Т. Юдин. Частицы и атомные ядра. М. 2007.
4. И.В. Рокоболская. Ядерная физика. М. 1974г.
6. К.М. Мухин. Введение в ядерную физику. 1 и 2 том. М. 1970г.
9. Я. Шукрии Самарқандӣ. Зарраҳои бунёдӣ. Душанбе, 2012 с.Эр-граф.

**Барномаи таълимӣ аз фанни “Дозиметрия”
барои ихтисоси 33010300- Радиоэкология**

Муқадима. Мағҳуми фанни дозиметрия. Маълумоти умумӣ оиди радиатсия. Холатҳои радиатсиони дар муҳити атроф.

Нурафкани радиатсионӣ. Маънои радиоактивият қонуни асосии коҳиши радиоактивият, алфа коҳиш, бета-коҳиш ва гама-коҳиш, изотопҳо, изобарҳо, изомерҳо, изотонҳо. Нурафкани электромагнитӣ, Нурафкани электромагнитӣ. Таъсири радиатсия ба инсон.

Гузариши зарраҳои вазнин ва сабук дар моддаҳо. Зарраҳои вазнин-алфа ва протонҳо, зарраҳои сабук, электронҳо, Навъҳои сарфи энергия. Сарфи иониш, яdroи, кулонӣ Черенковӣ ва радиатсионӣ. Гузариши эниергия аз моддаҳои радиоактиви ба дигар моддаҳо.

Гузариши гама нурҳо аз таркиби моддаҳо. Қонуни камшавии гамма нурҳо, фотоэффект, коммонэфект ва ҷуфти электрону позитрон. Дастан васеъи ба борики гама-нурҳо.

Алфа зарраҳо. Алфа зарраҳо ва маҳсулотҳои аз онҳо хосилшуда. Коҳиши алфа-зарраҳо.

Зарраҳои бунёдӣ. Синфандии зарраҳо. Адронҳо ва лептонҳо, Электронҳо ва позитронҳо. Нейтронҳо.

Таъсири радиатсия ба инсон. Таъсири моддаҳои радиоактиви ба бофтаҳои организмҳои зинда. Беморихои нури.

Доза ва намудҳои он. Доза, воҳидҳои доза, рентген, рад, зиверт ва ғайра. Дозиметр ва намудҳои он. Радионуклидҳо. Радионуклидҳои таби ива сунъӣ. **Дозаи нурбориш ва фурубурд.** Фаъолияти моддаи радиоактиви, Нурбориши зарраҳои заряднок ва гама нурҳо. Нурҳо дар бофтаҳои

биологӣ, моддаҳо ва ҳӯҷайраҳои зинда, Бемориҳои нурӣ ва зинаҳои он, дозаи летали, марговар.

Ба категорияҳо тақсимшавии доза. Дозаҳои худуди. Дозаи худуди ҷоизаи афканишот, ба категория синфҳо минтаҳо тақсимшавии фаъолият, сабаб ва натиҷаҳои мағлубияти инсон аз таъсири радиатсия.

Нурҳои кайҳонӣ. Нурҳои кайҳонии офтобӣ, нурҳои кайҳонии галактикаӣ ва ,метагалактикаӣ, нурҳои кайҳонии ибтидои, Зарраҳои дуюминдарача, Дастан васеи атмосфери, (ДВА), Усулҳои омузиши ДВА, Таҷхизотҳо барои омузиши ДВА.

Таъсири биологии афканишоти ядроӣ. Ченаки зара. Фони табии, таъсири ҳастай, таъсири химиявӣ, аломатҳои пайдошавии қасалии бенаслӣ, бенаслӣ дар авлод, пусидани устуҳонҳо, қасалии саратон, рехтани мӯи бадан. **Захролудшавӣ.** Захролудшави аз моддаҳои радиоактивии табии. Роҳҳои муҳофизат аз моддаҳои радиоактиви. Модаи радиоактивии CZI. Захролудшавии дохилӣ аз моддаҳои радиоактивии табӣ. Роҳҳои пешгирий аз захролудшавӣ. Захролудшави аз моддаҳои радиоактивии инсонсоҳташда. Санчиши силоҳҳои ҳастай. Роҳҳои пешгирий аз захролудшавӣ дар корҳона **Таъсири афканишоти ҳастай ба инсонҳо.**

Хатарҳо. Фони табии, Радионуклидҳо, Муайян кардани синну соли Замин. Ҳронологияи ҳастаи. Радионуклидҳои руизамини, Радон, Радионуклидҳои космогени, нурҳои кайҳони.

Нейтрино. Физика ва астрофизикаи нейтрино, Рушноии офтоб. Протсеси гузариши нейтрино ба атмосфераи Замин.

АДАБИЁТ

1.С.Кодирӣ. Бунеди физикаи ҳаста.

2.Барсуков О. А., Барсуков К.А. «Радиационная экология». М.: Научний мир, 2003.

3.Бандаренко И.П., Будрова Н.Б «Основы дозиметрии и защита от излучений» М.: Вышая школа, 1962.

4.Интернет, адрес страницы <http://ef-concurs.dya.ru/2006-2007/docs/03129.doc>.

5.Научно – популярный журнал «Биология для школьников» под редакцией Н.Ю. Кудряшовой, Ю.Б. Кудряшова – Москва, 2008, №4

- 6.А. И. Абрамов, Ю. А. Казанский, Е. С. Матусевич. Основы экспериментальных методов ядерной физики. Атомиздат. Москва, 1970г
- 7.А. Нарзиев. Дозасанчи ва ҳифз аз афканишоти ядрои. Матбааи ЧДММ «эр-граф» Душанбе 2005г.
- 8.А.Нарзиев , Б.И. Махсудов –Асосҳои физикаи атому ядро ва дозасанҷӣ.ЧДММ. «Эрграф», Душанбе-2014с.
- 9.А.Нарзиев.Экологияи радиационӣ ва дозасанҷӣ. Душанбе,Эр-граф

**Барномаи таълимӣ аз фанни “Графикаи муҳандисӣ”
барои ихтисоси 33010300- Радиоэкология**

Муқадима. Методҳои проексия.Методи проексия ва ё проексияронӣ Проексияҳои марказӣ ва параллелӣ. Методи проексиарони. Проексиаронии параллели ва марказӣ. Проексия дар 3 ҳамворӣ (нақшаи комплексии моржа). Нуқтаҳои умуми ва алоҳида ҷойгир шуда хаттҳои рост. Проексиярони дар 3 ҳамвории проексия.

Проексияҳои ортогоналиӣ. Сохтани проексияи ортогоналиӣ дар се ҳамвории перпендикуляр. Хаттҳои умуми ва алоҳида ҷойгиршуда. Муайян намудани бузургии тирҷаи умуми ҷойгиршуда ва гиреҳҳои он дар проексияи ҳамворӣ. Болои ҳам паралел ва бархурд швии ҳатҳои рост. **Ҳамвориҳо.**Сохтани ҳамворӣ барои тайёр намудани нақшаҳо. Намудҳои ҳамвори. Аломатҳо ва кор бо ҳамвори.Тасвир намудани ҳамвори дар нақшаҳо. Ҳамвории умуми ва алоҳида ҷойгиршуда. Нуқта ва хатти рост дар ҳамворӣ. Бархурди (буриши) духамворӣ.

Накшашо. Роҳҳои сохтани нақшаҳо. Бо роҳи чой иваз намудани проексияҳо тасвир намудани нақша. Бо роҳи чойи вазнамои сохтани нақшаҳо. **Прексияҳои аксонометри.** Деталҳои проексияҳои аксонометрии Стандартҳои проексияҳои аксонометрии.

Тобхурии нақшашо. Тобхурии нақша дар атрофии тирҳои тобхуранда. Тобхурии нақша дар атрофии тирҳои проексия созанда. Тобхурии нақша дар атрофии тирҳои тобхурандаи проексияронӣ. Тобхурии нақша дар атрофии тирҳои проексия созандай проексия.

Сатҳҳо. Сатҳ дар нақшаҳо. Муайянқунӣ ва муайянқунандай сатҳ дар нақша. Роҳҳои сохтани сатҳ ва намудҳои сатҳ. Бисёркунча, призма ва пирмида. Бархурди проексияҳо ҳангоми тобхурӣ.

Сатҳ дар нақшашо. Муайянқунӣ ва муайянқунандай сатҳ дар нақша. Роҳҳои сохтани сатҳ ва намудҳои сатҳ. Бисёркунча, призма ва пирмида. Бархурди проексияҳо ҳангоми тобхурӣ.

Буришҳо ва бархурдҳо. Синфандии буришҳо ва бархурдҳо. Муайян

намудани сатҳҳо. Роҳҳои соҳтани сатҳҳо. Синфбандии сатҳҳо. Силиндири курашакли рост. Конуси курашакли рост. Кура. Призма ва пирамида. Буриши сатҳҳо. Бархурди тобхурии сатҳи кура. Буришҳо ва бархурдҳо. Соҳтани буришҳо, синфбандии буришҳо. Ҷойгиршавии буришҳо ва ифодаи буришҳо.

Андозаҳо. Интиҳоби андоза дар нақшаҳо. Қоидаҳои интиҳоби андозаҳо. Воҳидҳои андозаҳои хатти ва кунҷӣ. Қоидаҳои андозгирий. Воҳидҳои андозҳои хатти вакунши. Шумораҳои андозагӣ. Андозагири, намуди сатҳи деталӣ. Андозаҳои такрор шавандай элементҳои деталҳо.

Буришҳо. Намудҳои геометрӣ ва параметрҳои асосии буришҳо. Системаи ҷойгиркуни андозаҳо. Усулҳои ҷойгиркуни андозаҳо. Сатҳи то баки. Пайвастагиҳои тобаки. Шакли геометрии ва параметрҳои асосии то бак. Тайиноти то ба қвастандартҳо. Пайвастагиҳои тобакҳо.

Хӯҷатҳои конструкторӣ. Намудҳои ҳӯҷатҳои конструксионӣ. Навъи ороишот. Навъиҳӯҷатҳои конструктори. Нақшаҳои ҷамъқунанда. Талабот ба нақшаҳои ҷамъшаванда. Пайдарпайии иҷроиши нақшаҳои ҷамъшаванда. Спетсфикатсионии нақшаҳои ҷамъшаванда. Шартҳои зарури ва роҳҳои содагардони дар нақшаҳои ҷамъшаванда.

Проексияҳои аксонометрӣ. Давраҳои проексияҳои аксонометрӣ. Стандартҳои проексияҳои аксонометрӣ. Давра дар аксионометрия. Соҳтани расмҳои аксонометри. Тобдиҳии сатҳҳо. Тобдиҳии сатҳҳои бисёркунча. Тобдиҳии сатҳи пирамида ва призма. Тобдиҳии призма бороҳи бархурди нормалӣ. Тобхурии сатҳи силиндири ва конуси.

Графикаи компьютерӣ. Маълумотҳои умумӣ оиди графикаи компьютерӣ. Намудҳои графикаи компьютерӣ. Графикаи векторӣ. Бартарият ва норасоиҳо дар графикаи векторӣ. Реализатсияи модулҳои аппаратҳо дар системаи графикӣ. Маълумот дар бораи барномаҳои графикӣ. Барномаи графики растрӣ. Adobe Photoshop. Adobe Illystrator, Corel Drow, 3D studio, Max Releasel.

Компас 3D. Менюи асосии барномаи Компас 3D. Менюи файл. Менюи редактор. Менюи вид. Менюи инструментҳо ва оператсияҳо. Менюи сервис.

АДАБИЁТ

1. http://edu.ascon.ru/main/library/study_materials/
2. Азбука КОМПАС-3D V12. – ЗАО АСКОН, 2010. – 332 с.
3. Герасимов, А.А. Автоматизация работы в КОМПАС-График (+ CD-ROM)/А.А. Герасимов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2010 г. – 608 с.

4. Ганин, Н.Б. Автоматизированное проектирование в системе КОМПАС-3D V12 (+ DVD-ROM)/Н.Б. Ганин. – СПб.: ДМК Пресс, 2010 г. – 368 с.
5. Кудрявцев, Е.М. Компас-3D. Проектирование в архитектуре и строительстве/Е.М. Кудрявцев. – Москва: ДМК Пресс, 2008 г. – 544 с.
6. Герасимов, А.А. Самоучитель Компас-3D V12 (+ CDROM)/А.А. Герасимов. – СПб.:БХВ–Петербург, 2010 г. – 46.

ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН
ФАКУЛТЕТИ ФИЗИКА
КАФЕДРАИ ФИЗИКАИ НАЗАРИЯВӢ
БАРНОМАҲОИ НАМУНАВИИ ТАЪЛИМИИ
КАФЕДРАИ ФИЗИКАИ НАЗАРИЯВӢ

**Барои ихтисосҳои 1-31040103-физика, 1-31040200-радиофизика ва
электроника, 1-33010300-радиоэкология, 1-40020100- мошинҳои
ҳисоббарор, системаҳо ва шабакаҳо, 02050405-астрономия**

Мураттибон: мудири кафедраи физикаи назариявӣ, н.и.ф-м., дотсент
Одилов О.Ш., д.и.ф-м., профессор Солиҳов Д.Қ., д.и.ф-м., профессор
Солиҳов Т.Ҳ., д.и.ф-м., профессор Одинаев С. д.и.ф-м., профессор
Комилов Қ., н.и.ф-м., дотсент Зарифзода А.Қ., н.и.ф-м., муаллими калон
Алишери Маҳмалатиф

Барномаи намунавии таълимӣ дар ҷаласаи кафедраи физикаи назариявии
факултети физика ДМТ баррасӣ ва муҳокима шудааст. Суратҷаласаи
№5_ аз _«19»_12__ соли 2022

Барномаи намунавии таълимӣ дар ШИМ факултети физикаи ДМТ
баррасӣ ва муҳокима шудааст.
Суратҷаласаи №_4_ аз «22»_12__ соли 2022

Барномаи намунавии таълимӣ дар ШИМ ДМТ муҳокима ва тасдиқ шуда,
барои истифода дар раванди таълими факултети физика пешниҳод
шудааст.

Суратҷаласаи №_4/6_ аз _ «27»_12__ соли 2022

ДУШАНБЕ – 2023

ПЕШГУФТОР

Барномаҳои намунавӣ (минбаъд Барномаҳо) дар асоси Стандарти давлатии таҳсилоти олии қасбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (аз 25.02.2017, №94) асосан барои ихтисосҳои физикӣ ва гайрифизикӣ, ки тадриси фанҳои физикӣ дар онҳо тибқи нақшай таълимӣ пешбинӣ шудааст ва дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон амал мекунанд, аз ҷониби гурӯҳи кории кафедраи физикаи назариявӣ таҳия гардидааст. Сохтори Барномаҳо аз барномаҳои намунавии пештара фарқ мекунад ва ҷорӣ фаслро дар бар мегирад:

8. Барномаи фанҳои умумикасбӣ;
9. Барномаи фанҳои интихобӣ;
10. Барномаи фанҳои таҳассусӣ;
11. Барномаи фанҳои ихтисосии гайрифизикӣ.

Фанҳои таълимие, ки ба ҳар як фасл маҳсуб мебошанд, дар мундаричаи Барномаҳо муфассал зикр гардидаанд.

Барномаҳо аз фанҳои физикаи назариявӣ ба мавқеи муҳими физикаи назариявӣ ҳамчун маҷмӯи фанҳои бунёдӣ асос карда шудааст ва мақсади тайёр намудани мутахassisони васеъсоҳаро дар назар дорад, яъне мутахassisе, ки бояд масъалаҳои бисйёри амалию назариявиро хуб ҳал карда тавонад, аз он ҷумла масъалаҳое, ки дар соҳаҳои омехтаи гуногуни илмӣ пайдо мешаванд. Дар барнома маводҳои омӯхташаванд аниқ ба қисматҳои лексионӣ ва амалӣ чудо карда нашудааст.

Баёни фан бояд бо мисолҳои пурмазмуни физикӣ, ки нуқтаҳои асосии назариявиро шарҳ дода метавонанд, пурра карда шавад, то ки донишҷӯён малакаи амалӣ пайдо намоянд ва озод усулҳои физикаи назариявиро аз ҳуд кунанд. Масъалаҳое, ки ба ин ё он фарзияҳо ва маҳдудиятҳои назариявӣ, гузориши масъала ва шарҳи физикии натиҷаҳо бо муайянкунини соҳаи татбиқи усулҳои муқарраршуда алоқаманданд, бояд бо пуррагӣ ва муфассал баён карда шаванд. Тавсия карда мешавад, ки ба масъалаҳои усули (методологӣ) ва фалсафӣ диққати маҳсус дода шавад, то ки аҳамияти физикаи назариявӣ дар ташаккули ҷаҳонбинии илмӣ равшан гардад.

Дар қисми «**Механикаи назариявӣ**» омӯзиши механикаи системаи нуқтаҳои материалӣ бояд ба нуқтаи назари бунёдии механикаи классикӣ, пеш аз ҳама ба мағҳумҳои асосӣ ва қонунҳои Нйутон чун бунёди кулли меҳаника тақи намуда, ба аз бар намудани масъалаҳои бисйёри ҳаракати система{ои меҳаникии озод оварад. Ба қонунҳои бақои импулс, моменти импулсу энергия ва алоқаи онҳо ба ҳосиятҳои фазою вақт ва симметрияи онҳо диққати ниҳоят зарурӣ додан лозим аст. Аҳамияти шакли қвантии муодилаҳои ҳаракатро қайд кардан зарур аст. Тавсия карда мешавад, ки

ба усулҳои Лагранҷ, Ҳамилтон, Ҳамилтону Якоби қисми зиёди соҳаҳои таъминӣ дар нақшай таълимӣ дар назар дошта шуда, чудо карда шавад. Ҳангоми баёни бунёди меҳаникаи муҳити яклухт ба фарзиятҳои термодинамикаи равандҳои барнагарданда такя кардан лозим аст, то ки масъалаҳои асосии меҳаникаи муҳити яклухт соддаву равшан баён шаванд.

Мақсади асосии қисми «Электродинамика» аз ошно намудани донишҷӯён ба нуқтаҳои муҳими назарияи классикии майдони электромагнитӣ, яке аз шаклҳои муҳими материя ва татбиқи ин назария иборат мебошад. Донишҷӯ бояд аппарати математикаи электродинамика майдони зарядҳо ва ҷараёнҳоро дар холигӣ аз бар намояд. Бояд диққати асосиро ба мағҳумҳои асосии физикии назарияи майдони электромагнитии Максвелу Лорентс дод.

Дар «Назарияи нисбият» ҳамчун қисми таркибии «Электродинамика» бояд тасаввуротҳои физикӣ ва натиҷаҳои назарияи нисбии маҳсус, аппарати математикии ҷорҷони он, ҳамчунин электродинамикаи релятивӣ, дар майдони электромагнитии беруна баён гарданд.

Дар электродинамикаи макроскопӣ бошад, ҳамчун материали асосӣ назарияи макроскопии майдони электромагнитӣ дар муҳитҳо бояд баён карда шавад.

Мақсади асосии қисми «Механикаи квантӣ» ба донишҷӯён баён намудани қонуниятҳои олами микрозарраҳо мебошад. Донишҷӯ бояд аппарати умумии математикии меҳаникаи квантиро аз ҳуд намояд ва онро барои ҳолатҳои релятивию гайрирелятивӣ истифода карда тавонад. Ҳамчунин донишҷӯ бояд малакаҳои дар амал татбиқ намудани ин аппаратро ҳосил қунад ва дар ин асос тасаввуроти аниқ оиди табиати ҳодисаҳои физикӣ, ки ба қонуниятҳои квантӣ итоат мекунад, пайдо қунад. Бояд равандҳои квантиро аз ҷиҳати физикӣ маънидод карда тавонад. Тавсия карда мешавад, ки ҳангоми баёни мағҳумҳои бунёдӣ ва аппарати меҳаникаи квантӣ фақат ба ҳолати гайрирелятивӣ маҳдуд шудан лозим нест. Татбиқи натиҷаҳои ниҳоят муҳими меҳаникаи квантиро баён карда истода, ба наздикшавии истифодашаванд дикқати донишҷӯро ҷалб карда, ҳамчунин маҳдудияти аз ин наздикшавӣ барояндаро қайд кардан зарур аст. Ҳангоми баёни назарияҳои гайрирелятивӣ ва релятивӣ, инчунин назарияи зарраҳои бисйёр дикқати асосиро ба усулҳои бунёди умумӣ ва тақрибӣ равона кардан зарур аст, то ки донишҷӯ ҳудуди татбиқи онҳоро фаҳмад ва дар амал самаранок истифода бурда тавонад.

Мақсади асосии қисми «Термодинамика ва физикаи статистикиӣ» ба донишҷӯён баён намудани қонуниятҳои асосии термодинамикиӣ ва статистикии системаҳои макроскопӣ мебошад, то ки донишҷӯ дониши

хосил кардаашро дар амал татбиқ карда тавонад. Усулҳои асосии физикаи статистикиро омӯхта, донишҷӯ бояд дар ин асос ҳарактеристикаҳои асосии системаҳоро ҳисоб карда тавонад ва онҳоро аз ҷиҳати физикӣ маънидод намояд. Ҳангоми баёни қисмати «**Термодинамика ва физикаи статистикии системаҳои мувозинатӣ**» ба қонуниятҳои термодинамикӣ ва статистикии системаҳои мувозинатӣ аҳамияти маҳсус додан лозим аст. Натиҷаҳои ниҳоят муҳими дар амал татбиқшавандашро қайд кардан зарур аст. Дар қатори қисмати «**Термодинамикаи ғайримувозинатӣ ва кинетикаи физикӣ**» бояд қонуниятҳои асосии равандҳои ғайримувозинатӣ равшан баён ёбанд, аз он ҷумла, ҳаракати броуний ва ҳодисаҳои кинетикӣ дар газ ва плазма.

ФАСЛИ I. БАРНОМАИ ФАНҲОИ УМУМИКАСӢ.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Механикаи назариявӣ”

Мафхуми асосии механика. Динамикаи нуқтаи материалиӣ. Инвариантнокии ҳодисаҳои физикӣ нисбати системаҳои инертсиалии ҳисоб ва ифодаи математикии он. Табдилоти Галилей ва Лорентс. Системаи координатаҳо. Қонуни ҳаракат, траектория, суръат ва шитоби нуқтаи материалиӣ дар координатаҳои декартӣ, силиндриӣ, қурравӣ ва қутбӣ. Майдонҳои физикӣ ва муодилаи ҳаракати Ньютон. Ҳудуди татбиқи муодилаи Ньютон. Импулс, моменти импулс ва энергияи нуқтаи материалиӣ. Қонуни бақо. Интегронии муодилаи ҳаракат. Ҳаракати заряд дар майдони электромагнитӣ. Ҳаракат дар майдони марказӣ: таҳлили графикӣ, интегралҳои ҳаракат. Ҳаракат дар майдони кулонӣ. Намудҳои траектория. Қонунҳои Кеплер.

Динамикаи системаи нуқтаҳои материалии ба ҳам таъсирӯнанда. Муодилаҳои ҳаракат. Қонуни бақои импулси система. Маркази масса. Қонунҳои бақои моменти импулс ва энергияи система. Теоремаи вириал. Масъалаи ду ҷисм. Пароканиши зарраҳо. Бурриши самараноки пароканиш. Формулаи Резерфорд.

Муодилаи лагранҷ. Муодилаи умумии механика. Муодилаҳои Лагранҷ ҷисми якум. Қонунҳои бақо барои системаҳои алоқагузошташуда. Муодилаҳои Лагранҷ дар координатаҳои новобаста. Функцияи Лагранҷ. Координатаҳои даврӣ. Потенсиали умумикардашуда. Асосҳои механикаи нисбӣ (релятивӣ). Функцияи Лагранҷи заряди релятивӣ дар майдони электромагнитӣ. Муодилаи Лагранҷ ва принсипи таъсири камтарин.

Афзалияти консепсияи вариатсионӣ. Қонуниятҳои бақо ва хосияти симметрияи фазо ва вакт.

Лаппишҳои хаттӣ. Мақеи мувозинатии устувор. Лаппишҳои озод ва маҷбурий. Лаппишҳои хаттии системаҳои консервативии дараҷаҳои озодии бисийёр дошта. Лаппиши молекулаҳо. Координатаҳои нормалӣ ва лаппишҳои нормалӣ. Лаппишҳои хомӯшаванда ва маҷбурий. Резонанс.

Лаппишҳои гайрихаттӣ. Сохтани ҳалҳои асимптотӣ барои системаҳои якчена бо усули Крылов ва Боголюбов. Системаҳои параметрҳояшон мӯътадил тағиیرёбанда. Инвариантҳои адиабатӣ. Резонанси параметрӣ. Ҳаракат дар майдон тезтағиирёбанда.

Динамикаи чисми саҳт. Кунҷҳои Эйлер. Гардиши беохир хурд. Суръати кунции чисми саҳт. Моменти кинетикӣ ва энергияи кинетикии чисми саҳт. Тензори инертсия ва хосиятҳои он. Муодилаи ҳаракати чисми саҳт. Ҳаракати ҳамвору параллел. Муодилаҳои динамикии Эйлер. Ҳаракати озоди чисми саҳти симметрӣ. Чисми симметрии вазнин, ки як нуқтаи ором дорад. Ҳаракат нисбати системаҳои сарҳисоби гайриинертсиалий. Муодилаҳои ҳаракат. Қувваҳои инертсия.

Шакли ҳамилтонии динамика. Муодилаи каноникии Ҳамилтон. Функции Ҳамилтон дар механикаи релятивӣ. Ҳосил намудани муодилаҳои Ҳамилтон аз принципи вариатсионӣ. Инвариантҳои интегралии Пуанкаре. Қавсҳои Пуассон ва хосиятҳои он. Теоремаи Пуассон. Интегралҳои ҳаракат ва хосиятҳои симметрия. Теоремаи Лиувилл.

Усули ҳамилтон ва якоби. Муодилаи Ҳамилтон ва Якоби. Усули чудокунии тағиирёбандаҳо. Амалҳои тағиирёбанда: кунҷ ва инвариантҳои адиабатӣ. Ҳаракати нуқтаи материалӣ ва равандҳои мавҷӣ. **Мафҳуми механикаи мӯҳити яклухт.** Мӯҳити яклухт ҳамчун модели системаи зарраҳои бисийёр. Тензорҳои шиддат ва деформатсия. Муодилаҳои асосии мӯҳити яклухт. Муодилаи ҳаракати моеъи идеалий. Муодилаи Эйлер. Гидростатика. Интеграли Бернулли. Мавчи садо. Мавчи зарбатӣ. Муодилаи Наве-Стокс.

АДАБИЁТ

1. Чамолов М., Комилов К. «Лексияҳо аз механикаи назариявӣ». Дастури таълимӣ. – Душанбе.: 1982, 103с.
2. Ольховский И.И. «Курс теоретической механики для физиков». Китоби таълимӣ. Нашри З-юм: - М.: Нашриёти ДДМ, 1978, 574с.
3. Петкович В.В. «Теоретическая механика». Дастури таълимӣ. – М.: Наука, 1981, 496с.
4. Голдстейн Г. «Классическая механика». – М.: Наука, 1975, 415с.

5. Ландау Л.Д., Лившиц Е.М. «Механика». Дастури таълимӣ. Нашри 3-юми ислоҳшуда. – М.: Наука, 1973, 208с.
6. Ольховский И.И., Павленко Ю.Б., Кузьменков Л.С. «Задачи по теоретической механике для физиков». Дастури таълимӣ. – М.: Нашриёти ДДМ, 1977, 389с.
7. Қ. Комилов, А.К. Зарипов. Механикаи назариявӣ, Душанбе – 2013 с.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Электродинамика”

Майдони электромагнитии зарядҳо ва ҷараён дар вакуум. Электродинамикаи классикӣ ва ҳудуди татбиқи он. Асосҳои таҷрибавӣ ва ифодаҳои математикии қонунҳои асосии электродинамика. Қувваҳои Лорентс. Потенсиалҳои скалярӣ ва векторӣ. Инвариантнокии калибрӣ. Муодилаҳо барои потенсиалҳо.

Мавҷҳои ҳамвор. Потенсиалҳои қафомонда. Потенсиали Лиенар-Вихерт. Паҳнгардонии потенсиал бо мултиполҳо.

Аfkанишот. Afkaniшоти элекtriи dipolӣ. Afkaniшоти магнитии dipolӣ ва элекtriкии kвadруполӣ. Соиши radiatсионӣ барои заряди mӯътадил ҳаракатқунанда. Пароканиши мавҷ аз заряд. Бурриши дифференсиалӣ ва purraи пароканиш. Formulaи Thomson.

Принципи nisбият ва новобастагии surъati rӯшnoй аз ҳаракати manbâъ. Tabdiloti Lorrents. Dalelҳои таҷriбavӣ. Fазою vaqt va гeometriяи он. Natiqaҳои асосии kinematikiи az tabdildixii Lorrents бароянда.

Apparati tasвири чорчена. Скалярҳо, векторҳо, tenzorҳои daraҷai dujom va daraҷaҳои balandi чорчена. Вектори чорчenaи zichii ҷaraён. Potensiiali vektori чорчenaи mайдoni electromagnitӣ. Namudi чорчenaи muodilaҳои Maxwell. Postulat oidi ягонагии гeometriя барои ҳамаи равандҳои физикӣ. Umumigardonii relativityи механикаи классикӣ. Surъat va shitobi чорчена. Konuni tabdiloti қuvva. Vobastagii baini energiya, impusl va surъat. Принципи таъсири statsiонаriӣ барои mайдoni electromagnitӣ ва zarraҳои зарядnok. Funksiyaҳои relativityи Lagranç va Ҳamilton барои заряд дар mайдoni electromagnitii beruna.

Tenzori energiyaю impusl va қonunҳои baқo дар электродинамика. Tenzori kanonӣ ва simmetriяи energiya va impusl. Tenzori Maxwell. Afkaniшоти zarrai зарядnoki relativity. Afkaniшоти sinxroniӣ.

ЭЛЕКТРОДИНАМИКАИ МУХИТИ ЯКЛУХТ

Mайдони makroskopӣ ҳамчун қимmati miёnaи mайдoni mikroskopӣ. Muodilaҳои Maxwell барои mайдonҳои miёna. Muodilaҳои materialiи muҳit. Шартҳои ҳудудӣ барои vektorҳои mайдon.

Қонуни бақои энергия дар электродинамикаи макроскопии муҳити ором. Потенсиалҳо дар электродинамикаи макроскопӣ.

Электростатика. Муодила ва шартҳои ҳудудӣ барои потенсиалҳои скалярӣ. Баъзе усулҳои ҳалли масъалаҳои электростатика. Қувваҳои ба ноқилҳо ва диэлектрикҳо таъсиркунанда.

Магнитостатика. Майдони ҷараёнҳои статсионарӣ дар ноқилҳо. майдонҳои квазистатсионарӣ дар электродинамикаи макроскопӣ. Скин-эффект. Ноқилҳои идеалиӣ. Майдони магнитии ҷараёнҳои квазистастионарӣ. Коэффициентҳои ҳудиндуksия ва индуksияи байни ҳамдигарӣ. Ҷараён дар занҷирҳои ҳаттӣ. Қоидаҳои Кирхгоф. Қувваҳои ба ноқили ҷараёндор таъсиркунанда. Асосҳои электродинамикаи муҳити ҳаракаткунанда. Асосҳои гидродинамикаи магнитӣ. Мавҷҳои электромагнитӣ дар муҳитҳои яклухти яқчинса.

Вобастагии нуфуспазирии диэлектрӣ аз басоомад. Маънои физикӣ ва ҳосияти қисмҳои ҳақиқӣ ва мавҳуми нуфуспазирии диэлектрӣ. Ҳосиятҳои электрии плазма.

Суръати фазавӣ ва ғурӯҳи мавчи электромагнитӣ дар муҳит. Инъикос ва шикасти мавчи электромагнитӣ дар сарҳади ду муҳити ором ва ҳаракаткунанда. Формулаҳои Френел. Мағхум дар бораи резонаторҳо ва мавҷбарҳо. Асосҳои оптикаи геометрӣ. Наздиқшавии эйконалӣ. Эффекти Вавилов ва Черенков. Асосҳои оптикаи ғайриҳаттӣ.

АДАБИЁТ:

1. Ландау Л.Д., Лившиц Е.М. «Теория поля». Дастури таълимӣ. – М.: Наука, 1979, 504с.
2. Ландау Л.Д., Лившиц Е.М. «Электродинамика сплошных сред». Дастури таълимӣ. – М.: Наука, 1982, 620с.
3. Тамм И.Е. «Основы теории электричества». Дастури таълимӣ. – М.: Наука, 1976, 660с.
4. Батыгин В.В., Топтыгин И.Н. «Сборник задач по электродинамике». Дастури таълимӣ. – М.: Наука, 1970, 480с.
5. Терлецкий Я.П., Рыбаков Ю.П. «Электродинамика». Дастури таълимӣ. – М.: Наука, 1980, 385с.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Механикаи квантӣ”

Муқаддима

Маҳдудияти назарияи классикӣ ва заруряти гузариш ба тасаввуроти квантӣ. Фарзияҳои Планк, Эйнштейн, Бор, де-Бройл; дуализми мавҷӣ (зарравӣ). Функции мавҷӣ ва принципи суперпозитсия, принципи сабабият ва проблемаҳои усулии ба он вобаста. Ташаккули минбаъдаи назарияи квантӣ.

МАЗМУНИ УМУМИИ НАЗАРИЯИ КВАНТӢ ВА НАЗДИКШАВИИ ҒАЙРИРЕЛЯТИВӢ

Мафхумҳои ҳолат дар назарияи квантӣ. Векторҳо ва ҳолат. Фазои Ҷилберти. Шарти нормиронӣ. Ба векторҳои базисӣ (бунёдӣ) паҳн намудани векторҳои ҳолат, маънои физикии зариби паҳннамоӣ. Принципи суперпозитсия.

Тағйирёбандахои динамикӣ дар назарияи квантӣ. Операторҳо ҳамчун бузургихои мушоҳидашаванда ва хосиятҳои онҳо. Қиммати хусусӣ ва векторҳои хусусии мушоҳидашаванда. Спектрҳои дискретӣ ва бефосилагии қимматҳои хусусӣ ва шарҳи физикии онҳо. Хосияти векторҳои хусусӣ, пуррагиашон; ба системаи векторҳои хусусии мушоҳидашаванда паҳн намудани векторҳои ҳолат, маънои физикии зариби паҳннамоӣ; нормиронии векторҳои хусусӣ дар ҳолати спектрҳои дискретӣ ва бефосила. Мафҳум оиди маҷмӯъҳои мушоҳидашаванд. Қиммати миёнаи бузургҳои физикӣ. Таносуби номуайянӣ барои бузургихои мушоҳидашаванда ивазнашаванда. Ченкуни бузургихои физикӣ, мафҳуми ченкуни идеалиӣ.

Чузъиёти назарияи тасвираҳо. Тасвириҳои координатӣ, импулсӣ, матритсавии векторҳои ҳолат ва бузургихои мушоҳидашаванда. Гузариш аз як шакл ба дигараш - чун натиҷаи дигаргунсозии унитарӣ; хосияти дигаргунсозии унитарӣ.

Тағйирёбии векторҳои ҳолат нисбат ба вакӯ. Муодилаҳои асосии назарияи квантӣ. Оператори Ҳамилтон. Наздикшавии ғайрирелятивӣ, муодилаи Шредингер. Ҳолати статсионарӣ (доимӣ). Муодилаи бефосилагӣ, нормиронии векторҳои ҳолат дар мавриди спектрҳои бефосила ва дискретӣ.

Шакли гейзенбергии муодилаи асосӣ. Қавси Пуассон. Қонунҳои тағйирපазирӣ ва бақои бузургихои физикӣ; алоқаи байнин интегралҳои ҳаракат бо симметрияи система. Теоремаи вириал ва шабехи квантии он. Тасвири ҳамтаъсиротӣ. Навишти S-матрисавии назарияи квантӣ; эҳтимолияти гузариши система аз ҳолати ибтидой ба ҳолати интиҳоии муайяншуда.

Ҳолатҳои ҳолис ва омехта. Мафҳуми ҳолати ҳолис. Ченкуни ва таҳфи (редуктсияи) ҳолати ибтидой. Ҳолатҳои омехта, мафҳуми матритсаи зичӣ, мисолҳо; ҳисоби бузургихои физикӣ бо истифодаи матритсаи зичӣ.

Муносабати назарияҳои квантӣ ва классикӣ. Теоремаҳои Эренфест.

Баъзе иловагиҳои квантӣ. Оссилятори хатти гармонӣ дар тасвириҳои координатӣ, импулсӣ, матритсавӣ ва инчунин дар тасвири ададҳои пуршуда.

Назарияи умумии ҳаракат дар майдони марказиу симметри; қиммати хусусӣ ва функсияи хусусии моменти кунҷӣ. Назарияи атомҳои ҳидрогенмонанд бо баҳисобигирии ҳаракати ядро; матритсаи зичӣ; наздикшавии ядрои атом. Спектри энергӣ ва функсияи хусусии атом. Ҳаракати электрон дар майдони давритағийирёбанд. Сохтори қабатии спектри энергӣ.

Назарияи умумии моментҳо. Қиммати хусусӣ ва функсияи хусусии моментҳо. Спини электрон ҳамчун мисоли системаҳои моментҳои ғайрибутиундор, векторҳои хусусии оператори спин. Муодилаи Паули, хосияти матритсаи Паули.

Ҷамъи вектории моментҳо, зариби Клебш-Гордон. Спинорҳои куравӣ.

Усули тақрибии назарияи квантӣ. Наздикшавии шибҳи (ним) классикӣ, усули БВК. Эффекти тунелӣ, мисолҳо.

Назарияи ошӯбҳо барои масъалаҳои статсионарии спектри дискретдор дар мавридиҳои набудан ва будани таназзул; наздикшавии якум ва дуюм. Эффекти Штарк ва ё ягон мисоли дигар. Назарияи ошӯбҳо ҳангоми мавҷудияти савияҳои наздик.

Усули вариатсионии Риттс, мисолҳо.

Гузаришҳои квантӣ дар зери таъсири ошӯбҳои ғайристатсионарӣ. Гузариши адиабатӣ ва ногаҳонии ошӯб, мисолҳо. Зичии адади ҳолатҳои интиҳоӣ ва эҳтимолияти гузариш ба воҳиди вақт дар зери таъсири ошӯби даврӣ. Принсипи муфассали мувозинатӣ.

Пароканиши чандри зарраҳо. Бурриши пароканиш дар наздикшавии якуми Борн, шарти истифодабарии он. Формулаи Резерфорд ё ягон мисоли дигар.

Усули мавҷҳои портсионалӣ (ҳиссагӣ) дар назарияи пароканиш. Теоремаи оптикӣ. Таҳлили фазагӣ. Гузариш ба наздикшавии якуми Борн. Матритсаҳои S ва T -и пароканиш. Теоремаи Липпману Швенгер. Графики оддии Фейнман.

Назарияи аfkаниш. Интенсивияти аfkанишоти маҷбурӣ ва спонтанӣ (худ аз худ) дар наздикшавии диполӣ. Қоиди интиҳоб, мисолҳо. Тасаввурот оиди аfkаниши мултиполҳои олӣ. Назарияи квантии дисперсия.

АСОСҲОИ НАЗАРИЯИ КВАНТИИ РЕЛЯТИВӢ

Маҳдудияти назарияи квантии ғайрирелятивӣ, зарурати баҳисобигирии эфектҳои релятивӣ. Муодилаи Клейну Фоку Гордон ва истифодаи он барои навишти зарраи спинаш нулӣ. Ҳалҳои басомадашон мусбат ва манфӣ. Зичии заряд ва ҷараён, шарти нормиронӣ; зарра ва антизарра. Муодилаи Клейн-Фок-Гордон дар майдони электромагнитӣ, дуқиммати зичии заряд.

Муодилаи Дирак. Муодилаи Дирак дар намудҳои ҳамилтонӣ ва ковариантӣ, истифодаи он дар мавриди навишти зарраи нимспина. Матритсаи Дирак ва хосиятҳои он. Муодилаи бефосилагӣ ва нормиронии функсияи мавҷӣ. Коварианти муодилаи Дирак нисбати гардиши макону замон ва табдилотҳои Р-, Т-, С- натоиҷи физикии онҳо.

Ченаки тензории матритсаи Дирак. Муқаддимаи намудҳои гуногуни таъсироти зарраҳо (скалярӣ, псевдоскалярӣ, векторӣ ва ғ.). Мағҳум оиди таъсирот дар мавриди ба назаргирии ҷараёнҳои нейтрал, вайроншавии сифатӣ.

Моменти механикии қунҷии ҳусусӣ ва пурра барои зарраҳои озод, пешӯии мавҷудияти позитронҳо, мағҳум оиди вакууми электрону позитронӣ (дар асоси эфекти тунелӣ).

Табдилоти Фолдиу Вусайзен, наздикшавии якзаррагӣ, марзиши Шредингер.

Наздикшавии шибҳи релятивии муодилаи Дирак дар майдони электромагнитии беруна, иловажои спину орбиталий, васлий ва релятивӣ, гузариш ба муодилаи Паули. Сохтори савияҳои энергии атоми ҳидроген. Лагзиши савияҳои Лэмбовӣ (аз рӯи ақидаи Велтон). Сохтори фавқулнозук. Эфектҳои оддӣ ва ғайриоддии Зееман.

АСОСҲОИ НАЗАРИЯИ МАҶМӮИ ЗАРРАҲО

Шабоҳати зарраҳо. Муодилаҳои асосӣ барои системаи зарраҳо. Зарраҳои шабех, ҳолатҳои симметрӣ ва ғайрисимметрӣ. Наздикшавии зарраҳои ба ҳам таъсирнакунанда. Принципи Паули, принципи ноаёни зарраҳои шабех. Эфектҳои ивазшавӣ, пароканиши зарраҳои шабехи спинҳояшон нулий ва нимбутуни. Назарияи атомҳои дуэлектрона, пара- ва орто-ҳолатҳо, ҳиссаи эфектҳои ивазшавӣ. Атомҳои бисийёрэлектрона, усули Хартрию Фок. Сохти атомҳои мураккаб, системаи элементҳои Менделеев. Усули статистикии Томасу Ферми.

Назарияи молекулаҳои содда. Молекулаҳои гетеро ва гомеоқутбӣ. Иони молекулаҳои ҳидроген (наздикшавии адиабатӣ). Молекулаи ҳидроген, қувваҳои Ван-дер-Ваалс.

Кваникунонии дубора. Кваникунонии дубора барои бозонҳо ва фермионҳо. Оператори Ҳамилтон дар тасвири кваникунонии дубора, нигоҳдоштанашавии адади зарраҳо барои ҳолати додашуда ҳангоми пайвастӣ таъсирот. Кваникунонии дубораи майдони электромагнитии озод, фотонҳо. Интенсивияти афканиши худ аз худи зарраҳо дар наздикшавии диполӣ. Лаппиш дар ҷисмҳои саҳт. Мағҳум оиди фотонҳо.

АДАБИЁТ

1. Ҳакимов Ф.Х., Насридинов М., Шокиров Ш.. «Механикаи квантӣ». қ.1 ва 2, Душанбе.: 1981.
2. Блохинцев Д.И. «Основы квантовой механики». Учеб. пособие. – М.: Наука, 1983, 664с.
3. Давыдов А.С. «Квантовая механика». Учеб. пособие.- М.: Физматгиз, 1973, 748с.
4. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. «Квантовая механика». – М.: Физматгиз, 1974, 702с.
5. Фок В.А. «Начало квантовой механики». – М.: Физматгиз, 1960, 434с.
6. Мессия А. «Квантовая механика». – М.: Наука, 1978, 2т.
7. Флюгге З. «Задачи по квантовой механике». – М.: Мир, 1974, 2т.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Механикаи квантӣ ва электродинамика” Барои ихтисоси радиофизика ва электроника

Майдони электромагнитии зарядҳо ва ҷараён дар вакуум. Электродинамикаи классикӣ ва ҳудуди татбиқи он. Асосҳои таҷрибавӣ ва ифодаҳои математикии қонун{ои асосии электродинамика. Қувваи Лоренс. Потенсиалҳои скалярӣ ва векторӣ. Инвариантнокии калибрӣ. Муодилаҳо барои потенсиалҳо.

Мавҷҳои ҳамвор. Потенсиалҳои қафомонӣ. Потенсиали Лиенар-Вихерт. Паҳнгардонии потенсиал бо мултиполҳо.

Аfkанишот. Afkaniшоти электрии диполӣ. Afkaniшоти магнитии диполӣ ва электрикӣ квадруполӣ. Соиши радиатсионӣ барои заряди мӯътадил ҳаракатқунанда. Пароканиши мавҷ аз заряд. Бурриши дифференсиалӣ ва пурраи пароканиш. Формулаи Томсон.

Принципи нисбият ва новобастагии суръати рӯшнӣ аз ҳаракати манбâъ. Табдилоти Лоренс. Далелҳои таҷрибавӣ. Фазою вақт ва геометрияи он. Натиҷаҳои асосии кинематикии аз табдилдиҳии Лорентс бароянда.

Аппарати тасвири чорчена. Скалярҳо, векторҳо, тензорҳои дараҷаи дуюм ва дараҷаҳои баланди чорчена. Вектори чорченаи зичи ҷараён. Потенсиали вектори чорченаи майдони электромагнитӣ. Намуди чорченаи муодилаҳои Максвелл.

Мағҳуми ҳолат дар назарияи квантӣ. Векторҳо ва ҳолат. Фазои Ҷилберти. Шарти нормиронӣ. Ба векторҳои базисӣ (бунёдӣ) паҳн намудани векторҳои ҳолат, маънои физикии зариби паҳннамоӣ. Принципи суперпозитсия.

Тағийирёбандахои динамикӣ дар назарияи квантӣ. Операторҳо ҳамчун бузургиҳои мушоҳидашаванда ва хосиятҳои онҳо. Қиммати хусусӣ ва

векторҳои хусусии мушоҳидашаванда. Спектрҳои дискретӣ ва бефосилагии қимматҳои хусусӣ ва шарҳи физикии онҳо. Хосияти векторҳои хусусӣ, пуррагиашон; ба системаи векторҳои хусусии мушоҳидашаванда паҳн намудани векторҳои ҳолат, маънои физикии зариби паҳннамой; нормиронии векторҳои хусусӣ дар ҳолати спектрҳои дискретӣ ва бефосила. Мафҳум оиди маҷмӯъҳои мушоҳидашаванд. Қиммати миёнаи бузургҳои физикий. Таносуби номуайянӣ барои бузургиҳои мушоҳидашавандай ивазнашаванда. Ченкуни бузургиҳои физикий, мафҳуми ченкуни идеалий.

Чузъиёти назарияи тасвириҳо. Тасвириҳои координатӣ, импулсӣ, матритсавии векторҳои ҳолат ва бузургиҳои мушоҳидашаванда. Гузариш аз як шакл ба дигараш - чун натиҷаи дигаргунсозии унитарӣ; хосияти дигаргунсозии унитарӣ.

Тағийирёбии векторҳои ҳолат нисбат ба вақт. Муодилаҳои асосии назарияи квантӣ. Оператори Ҳамилтон. Наздикшавии ғайрирелятивӣ, муодилаи Шредингер. Ҳолати статсионарӣ. Муодилаи бефосилагӣ, нормиронии векторҳои ҳолат дар мавриди спектрҳои бефосила ва дискретӣ.

Шакли гейзенбергии муодилаи асосӣ. Қавси Пуассон. Қонунҳои тағийирпазирӣ ва бақои бузургиҳои физикий; алоқаи байнӣ интегралҳои ҳаракат бо симметрияи система. Теоремаи вириал ва шабеҳи квантии он. Тасвири ҳамтаъсиротӣ. Навишти S-матрисавии назарияи квантӣ; эҳтимолияти гузариши система аз ҳолати ибтидой ба ҳолати интиҳоии муайяншуда.

Ҳолатҳои холис ва омехта. Мафҳуми ҳолати холис. Ченкунӣ ва таҳфифи (редуктсияи) ҳолати ибтидой. Ҳолатҳои омехта, мафҳуми матритсаи зичӣ, мисолҳо; ҳисоби бузургиҳои физикий бо истифодаи матритсаи зичӣ.

Муносибати назарияҳои квантӣ ва классикӣ. Теоремаҳои Эренфест.

Баъзе иловагиҳои квантӣ. Оссилятори хатти гармонӣ дар тасаввуротҳои координатӣ, импулсӣ, матритсавӣ ва инчунин дар тасвири ададҳои пуршуда.

Назарияи умумии ҳаракат дар майдони марказию симметрӣ; қиммати хусусӣ ва функсияи хусусии моменти кунҷӣ. Назарияи атомҳои ҳидрогенмонанд бо баҳисобигирии ҳаракати ядро; матритсаи зичӣ; наздикшавии ядрои атом. Спектри энергӣ ва функсияи хусусии атом. Ҳаракати электрон дар майдони давритағириёбанд. Сохтори қабатии спектри энергӣ.

Назарияи умумии моментҳо. Қиммати хусусӣ ва функсияи хусусии моментҳо. Спини электрон ҳамчун мисоли системаҳои моментҳои ғайрибутиундор, векторҳои хусусии оператори спин. Муодилаи Паули, хосияти матритсаи Паули.

Чамъи вектории моментҳо, зариби Клебш-Гордон. Спинорҳои куравӣ.

Усули тақрибии назарияи квантӣ. Наздишавии шибҳи (ним) классикӣ, усули БВК. Эффекти тунелӣ, мисолҳо.

Назарияи ошӯбҳо барои масъалаҳои статсионарии спектри дискретдор дар мавридҳои набудан ва будани таназзул; наздишавии якум ва дуюм. Эффекти Штарк ва ё ягон мисоли дигар. Назарияи ошӯбҳо ҳангоми мавҷудияти савияҳои наздик.

Усули вариатсионии Риттс, мисолҳо.

Гузаришҳои квантӣ дар зери таъсири ошӯбҳои ғайристатсионарӣ. Гузариши адиабатӣ ва ногаҳонии ошӯб, мисолҳо. Зичи адади ҳолатҳои интиҳоӣ ва эҳтимолияти гузариш ба воҳиди вақт дар зери таъсири ошӯби даврӣ. Принципи муфассали мувозинатӣ.

Пароканиши чандири зарраҳо. Бурриши пароканиш дар наздишавии якуми Борн, шарти истифодабарии он. Формулаи Резерфорд ё ягон мисоли дигар.

Усули мавҷҳои портсионалӣ (ҳиссагӣ) дар назарияи пароканиш. Теоремаи оптикӣ. Таҳлили фазагӣ. Гузариш ба наздишавии якуми Борн. Матритсаҳои S ва T -и пароканиш. Теоремаи Липпману Швенгер. Графикҳои оддии Фейнман.

Назарияи афканиш. Интенсивияти афканишоти маҷбурӣ ва спонтанӣ (худ аз худ) дар наздишавии диполӣ. Қоиди интиҳоб, мисолҳо. Тасаввурот оиди афканиши мултиполҳои олӣ. Назарияи квантии дисперсия.

АДАБИЁТ

1. Ландау Л.Д., Лившиц Е.М. «Теория поля». Дастури таълимӣ. – М.: Наука, 1979, 504с.
2. Ландау Л.Д., Лившиц Е.М. «Электродинамика сплошных сред». Дастури таълимӣ. – М.: Наука, 1982, 620с.
3. Тамм И.Е. «Основы теории электричества». Дастури таълимӣ. – М.: Наука, 1976, 660с.
4. Батыгин В.В., Топтыгин И.Н. «Сборник задач по электродинамике». Дастури таълимӣ. – М.: Наука, 1970, 480с.
5. Ҳакимов Ф.Х., Насриддинов М., Шокиров Ш.. «Механикаи квантӣ». қ.1 ва 2, Душанбе.: 1981.
6. Блохинцев Д.И. «Основы квантовой механики». Учеб. пособие. – М.: Наука, 1983, 664с.
7. Давыдов А.С. «Квантовая механика». Учеб. пособие.- М.: Физматгиз, 1973, 748с.
8. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. «Квантовая механика». – М.: Физматгиз, 1974, 702с.
9. Фок В.А. «Начало квантовой механики». – М.: Физматгиз, 1960, 434с.

10. Мессия А. «Квантовая механика». – М.: Наука, 1978, 2т.
11. Флюгге З. «Задачи по квантовой механике». – М.: Мир, 1974, 2т.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Термодинамика ва физикаи статистики”

Мафхумҳои асосии термодинамика. Системаҳои термодинамикӣ, параметрҳо ва мувозинатии онҳо. Системаҳои гомогенӣ ва гетерогенӣ. Фаза ва компонентаҳо. Равандҳои мувозинатӣ ва ғайримувозинатӣ. Энергияи дохилии система. Кор ва гармӣ. Шарти дифференсиали пурра. Муодилаи ҳолат. Муодилаҳои калорӣ ва термиқӣ. Коэффициентҳои термодинамикӣ ва вобастагии онҳо.

Қонунҳои асосӣ ва муодилаҳои термодинамика. Қонуни якуми термодинамика. Татбиқи қонуни якуми термодинамика барои равандҳои термодинамикӣ. Мафхуми гармиғунҷоиш. Гармиғунҷоиш дар вақти доимӣ будани ҳаҷм ва фишор., вобастагиҳои онҳо. Муодилаи калорӣ барои газҳои идеалӣ ва реалӣ. Раванди адиабатӣ ва муодилаи адиабата. Қонуни дуюми термодинамика. Мазмуни физикӣ ва шакли математикии он. Равандҳои баргарданда ва барнагарданда. Системаҳои кушода ва маҳдуд. Мафхуми энергия ва тағйирёбии он дар системаҳои кушода ва маҳдуд. Вобастагии муодилаи калорӣ ва термиқӣ. Усулҳои термодинамикӣ. Энтропияи газҳои идеалӣ ва реалӣ Сикли Карно. Усули потенсиалҳои термодинамикӣ. Потенсиалҳои термодинамикӣ: энергияи дохилӣ, энергияи озод, функсияи гармӣ, потенсиали қалони термодинамики Гиббс. Потенсиали термодинамикӣ барои системаҳои зарраҳояш тағйирёбанд. Таносуби Гиббс-Гелмголс. Таносубҳои рост, чап ва омехта. Эффекти Ҷоул-Томсон.

Шарти мувозинатӣ ва устувории системаҳои термодинамикӣ. Система дар термостат ҳангоми доимӣ будани ҳаҷм. Система дар термостат ҳангоми доимӣ будани ғишор. Система дар термостат ҳангоми доимӣ будани ҳаҷм ва потенсиали химиявӣ. Шарти мувозинатии системаи яккомпонентай ду фаза. Шарти мувозинатии системаи гетерогенӣ. Қоиди фазавии Гиббс. Гузариши фазавии ҷинси якум. Муодилаи Клайперону Клаузиус. Гузариши фазавии ҷинси дуюм. Муодилаҳои Эренфест.

Ҳодисаҳои критикӣ. Термодинамикаи нурафканиш. Қонуни Стефану Болтсман.

Потенциалҳои термодинамикии системаҳои нурафканиш. Термодинамикаи магнетикҳо ва диэлектрикҳо. Термодинамикаи плазма. **Мафхумҳои асосии физикаи статистикий.** Фазои фазавӣ. Ансамбли статистикий ва функцияи тақсимот. Қиммати миёнаи статистикии бузургии дилҳоҳ бо мурури вакт. Проблемаи эргодӣ. Теоремаи Лиувилл. Муодилаи ҳаракати ансамбли фазавӣ.

Усулҳои умумии физикаи статистикий.

Тақсимоти микроканоникӣ. Вазни статистикий ва энтропия. Тақсимоти каноникии Гиббс. Интеграли статистикий ва энергияи озод. Тақсимоти калони каноникии Гиббс. Интеграли статистикий ва потенсиали термодинамикий. Тақсимотҳои Максвелл ва Болтсман. Теорема дар бораи мунтазам тақсимшавии энергия бо дараҷаи озод ва теоремаи вириал.

Назарияи статистикии системаҳои гайриидеалий.

Газҳои реалӣ ва хосиятҳои он. Муодилаи ҳолати газҳои реалӣ. Функцияҳои коррелятсионӣ ва муодилаҳои Боголюбов. Функцияи коррелятсионии дузарравӣ ва муодилаи ҳолати система. Системаҳо бо таъсири кулонӣ. Коэфисенти вириалий ва мазмуни он. Мафхумҳои тартиби наздик ва дур.

Назарияи флуктуатсияҳо.

Назарияи термодинамикии флуктуатсия. Флукткатсияҳои бузургиҳои асосии термодинамикий. Назарияи статистикии флуктуатсия. Истифода бурдани усули функцияҳои коррелятсионӣ. Флуктуатсияи зичӣ. Парокандашавии молекулавии рӯшнойӣ.

Статистикаи квантӣ.

Тақсимоти квантӣ. Статистикаи квантии зарраҳои монанд. Статистикаи Бозе-Эйнштейн ва Ферми-Дирак. Гузариш ба статистикаи классикии Максвелл-Болтсман. Гази Ферми дар ҳароратҳои паст. Гази электронӣ дар металлҳо. Гази Бозе дар ҳароратҳои паст. Конденсатсияи Бозе. Оссилятори квантӣ. Нурафкании мувозинатӣ ва формулаи Планк. Гармиғунҷоиши ҷисмҳои саҳт. Назарияи Эйнштейн ва Дебай. Хосиятҳои магнитӣ ва электрии системаҳои идеалий.

Муодилаҳои кинетикий.

Муодилаҳои Боголюбов барои функцияҳои тақсимоти гайримувозинатӣ. Муодилаи кинетикии Болтсман. Н-теорема. Муодилаи кинетикий бо аъзои релаксатсионӣ ва татбиқи он. Муодилаи кинетикии Власов. Лаппишҳо дар плазма. Ҳомӯшшавии Ландау. Тақсимоти локалии Максвелл ва ҳосил намудани муодилаҳои гидродинамика. Коэфисиентҳои гузариш. Муодилаи кинетикий ва татбиқи он дар назарияи электронӣ.

АДАБИЁТ:

1. Базаров И.П.. Термодинамика. М.: Выс. шк., 1983г.
2. Ноздрев В.Ф.. Курс термодинамики. М.: Выс. шк., 1961г.
3. Леонтиевич М.. Введение в термодинамику и статистическую физику. М.: Наука, 1982г.
4. Ландау Л.Д., Лившиц Е.М. Статистическая физика. М.: Наука, 1976.
5. Румер Ю., Равкин М. Термодинамика, статистическая физика и кинетика. М.: Наука, 1977.
6. Гибbs Дж. Термодинамика. Статистическая механика. М.: Наука, 1982.
7. Боголюбов Н.Н. Проблемы динамической теории в статистической физике. Киев, Наукова Думка, 1976.
8. Терлецкий Я.П. Статистическая физика. М.: Выс. школа. 1985.
9. Ҳ.О. Абдуллоев, Ҷ.Солиҳов, Ф.Қ. Раҳимӣ – Термодинамика. Душанбе-2016. 430 сах.
10. Ҳакимов Ф. Ҳ. Физикаи статистики классикӣ – Душанбе: УДТ. – 1984. – 82 сах
11. Ҳакимов Ф. Ҳ. Статистикаи квантӣ ва физикаи статистикии гайри мувозинатӣ.. – Душанбе: УДТ. – 1985. – 91 сах.
12. Ҳ.О. Абдуллоев, Ҷ.Солиҳов, Ф.Қ. Раҳимов Физикаи статистикӣ Душанбе-2014 . 384 сах.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Механикаи амалӣ ва назарияйӣ” барои ихтисоси 1-40020100- мошинҳои ҳисоббарор, системаҳо ва шабакаҳо

Мафхумҳои асосии механика. Системаи координатаҳо. Қонуни ҳаракат, траектория, суръат ва шитоби нуқтаи материалӣ дар координатаҳои декартӣ, силиндрӣ, курравӣ ва қутбӣ. Қунҷҳои Эйлер. Ҳаракати пешравандай ыисми сахт. Ҳаракат чархзананда. Ҳаракати ҳамвор-параллели ҷисми сахт. Муодилаҳои кинематикии Эйлер. Кинематикаи ҳаракати мураккаби нуқтаи материалиӣ. Суръат ва шитоб дар ҳаракати мураккаб.

Динамикаи нуқтаи материалӣ. Қонунҳои Нютон. Импулс, моменти импулс ва энергияи нуқтаи материалӣ. Қонунҳои бақо. Интегронии муодилаи ҳаракат. Майдонҳои марказӣ. Ҳаракат дар майдони марказӣ. Таҳлили графикӣ, интегралҳои ҳаракат. Намудҳои траектория. Қонунҳои Кеплер.

Лаппишҳои хаттӣ. Мавқеи мувозинатии устувор. Лаппишҳои озоди нуқтаи материалӣ. Лаппиши нуқта бо назардошти муқовимати муҳит. Лаппишҳои маҷбуриӣ. Лаппишҳои ғайригармонӣ.

Динамикаи системаи нүктахои материалии ба ҳам таъсиркунанда. Муодилаҳои ҳаракат. Қонуни бақои импулси система. Маркази масса. Қонунҳои бақои моменти импулс ва энергияи система. Теоремаи вириал. Масъалаи ду чисм. Пароканиши зарраҳо. Бурриши самараноки пароканиш. Формулаи Резерфорд.

Муодилаи Лагранҷ. Муодилаи умумии механика. Муодилаҳои Лагранҷ чинси якум. Қонунҳои бақо барои системаҳои алоқадор. Муодилаҳои Лагранҷ дар координатаҳои новобаста. Функцияи Лагранҷ. Координатаҳои даврӣ. Потенсиали умумикардашуда. Асосҳои механикаи нисбӣ (релятивӣ). Муодилаи Лагранҷ ва принципи таъсири камтарин. Афзалияти концепсияи вариатсионӣ. Қонуниятҳои бақо ва хосияти симметрияи фазо ва вақт.

Динамикаи чисми саҳт. Моменти кинетикӣ ва энергияи кинетикии чисми саҳт. Тензори инертия ва хосиятҳои он. Муодилаи ҳаракати чисми саҳт. Ҳаракати ҳамвору параллел. Муодилаҳои динамикии Эйлер. Ҳаракати озоди чисми саҳти симметрия. Чисми симметрии вазнин, ки як нүктаи ором дорад. Ҳаракат нисбати системаҳои сарҳисоби гайриинертиялӣ. Муодилаҳои ҳаракат. Қувваҳои инертия.

Шакли ҳамилтонии динамика. Муодилаи каноникии Ҳамилтон. Функцияи Ҳамилтон дар механикаи релятивӣ. Ҳосил намудани муодилаҳои Ҳамилтон аз принципи вариатсионӣ. Инвариантҳои интегралии Пуанкарэ. Қавсҳои Пуассон ва хосиятҳои он. Теоремаи Пуассон. Интегралҳои ҳаракат ва хосиятҳои симметрия. Теоремаи Лиувилл.

Усули Ҳамилтон ва Якоби. Муодилаи Ҳамилтон ва Якоби. Усули чудокунии тағиyrёбандаро. Амалҳои тағиyrёбанд: кунҷ ва инвариантҳои адиабатӣ. Ҳаракати нүктаи материалӣ ва равандҳои мавҷӣ.

Мафҳуми механикаи мӯҳити яклухт. Мӯҳити яклухт ҳамчун модели системаи зарраҳои бисёр. Тензорҳои шиддат ва деформатсия. Муодилаҳои асосии мӯҳити яклухт. Муодилаи ҳаракати моеъи идеалий. Муодилаи Эйлер. Гидростатика. Интеграли Бернулли. Мавчи садо. Мавчи зарбавӣ. Муодилаи Наве-Стокс.

АДАБИЁТ

1. Чамолов М., Комилов К. «Лексияҳо аз механикаи назариявӣ». Дастури таълимӣ. – Душанбе.: 1982, 103с.
2. Ольховский И.И. «Курс теоретической механики для физиков». Китоби таълимӣ. Нашри 3-юм: - М.: Нашриёти ДДМ, 1978, 574с.
3. Петкович В.В. «Теоретическая механика». Дастури таълимӣ. – М.: Наука, 1981, 496с.
4. Голдстейн Г. «Классическая механика». – М.: Наука, 1975, 415с.

5. Ландау Л.Д., Лившиц Е.М. «Механика». Дастури таълимӣ. Нашри 3-юми ислоҳшуда. – М.: Наука, 1973, 208с.
6. Ольховский И.И., Павленко Ю.Б., Кузьменков Л.С. «Задачи по теоретической механике для физиков». Дастури таълимӣ. – М.: Нашриёти ДДМ, 1977, 389с.
7. Қ. Комилов, А.К. Зарипов. Механикаи назариявӣ, Душанбе – 2013 с.

**Барномаи таълимӣ аз фанни “Физикаи статистикӣ”
борои ихтисосҳои радиофизика, радиоэкология ва астрономия**

Мафхумҳои асосии физикаи статистикӣ. Фазои фазавӣ. Ансамбли статистикӣ ва функцияи тақсимот. Қиммати миёнаи статистикии бузургии дилҳоҳ бо мурури вақт. Проблемаи эргодӣ. Теоремаи Лиувилл. Муодилаи ҳаракати ансамбли фазавӣ.

Усулҳои умумии физикаи статистикӣ.

Тақсимоти микроканоникӣ. Вазни статистикӣ ва энтропия. Тақсимоти каноникии Гиббс. Интеграли статистикӣ ва энергияи озод. Тақсимоти калони каноникии Гиббс. Интеграли статистикӣ ва потенсиали термодинамики. Тақсимотҳои Максвелл ва Болтсман. Теорема дар бораи мунтазам тақсимшавии энергия бо дараҷаи озод ва теоремаи вириал.

Мафхумҳои асосии термодинамика. Системаҳои термодинамики, параметрҳо ва мувозинатии онҳо. Системаҳои гомогенӣ ва гетерогенӣ. Фаза ва компонентаҳо. Равандҳои мувозинатӣ ва ғайримувозинатӣ. Энергияи дохилии система. Кор ва гармӣ. Шарти дифференсиали пурра. Муодилаи ҳолат. Муодилаҳои калорӣ ва термикӣ. Коэффициентҳои термодинамики вобастагии онҳо.

Қонунҳои асосӣ ва муодилаҳои термодинамика. Қонуни якуми термодинамика. Татбиқи қонуни якуми термодинамика борои равандҳои термодинамики. Мафҳуми гармиғунҷоиш. Гармиғунҷоиш дар вақти доимӣ будани ҳаҷм ва фишорӣ, вобастагиҳои онҳо. Муодилаи калорӣ борои газҳои идеалий ва реалий. Раванди адиабатӣ ва муодилаи адиабата. Қонуни дуюми термодинамика. Мазмуни физикӣ ва шакли математикии он. Равандҳои баргарданда ва барнагарданда. Системаҳои кушода ва маҳдуд. Мафҳуми энергия ва тағиyrёбии он дар системаҳои кушода ва маҳдуд. Вобастагии муодилаи калорӣ ва термикӣ. Энтропияи газҳои идеалий ва реалий

Усулҳои термодинамики. Сикли Карно. Усули потенсиалҳои термодинамики.

Потенсиалҳои термодинамики: энергияи дохилий, энергияи озод, функцияи гармӣ, потенсиали калони термодинамики Гиббс. Потенсиали

термодинамикӣ барои системаҳои зарраҳояш тағиیرёбанда. Таносуби Гиббс-Гелмголс. Эффекти Ҷоул-Томсон.

Шарти мувозинатӣ ва устувории системаҳои термодинамикӣ. Система дар термостат ҳангоми доимӣ будани ҳаҷм. Система дар термостат ҳангоми доимӣ будани фишор. Система дар термостат ҳангоми доимӣ будани ҳаҷм ва потенсиали химијавӣ. Шарти мувозинатии системаи яккомпонентай ду фаза. Шарти мувозинатии системаи гетерогенӣ. Коидай фазавии Гиббс. Гузариши фазавии чинси якум. Муодилаи Клайперону Клаузиус. Гузариши фазавии чинси дуюм. Муодилаҳои Эренфест.

Ходисаҳои критикӣ. Термодинамикаи нурафканиш. Қонуни Стефану Болтсман.

Потенсиалҳои термодинамикии системаҳои нурафканиш. Термодинамикаи магнетикҳо ва диэлектрикҳо. Термодинамикаи плазма.

Назарияи статистикии системаҳои ғайриидеалӣ.

Газҳои реалиӣ ва хосиятҳои он. Муодилаи ҳолати газҳои реалиӣ. Функцияҳои коррелятсионӣ ва муодилаҳои Боголюбов. Функцияи коррелятсионии дузарравӣ ва муодилаи ҳолати система. Системаҳо бо таъсири қулонӣ. Коэффициенти вириалиӣ ва мазмуни он. Мағхумҳои тартиби наздик ва дур.

Назарияи флуктуатсияҳо.

Назарияи термодинамикии флуктуатсия. Флуктуатсияҳои бузургиҳои асосии термодинамикӣ. Назарияи статистикии флуктуатсия.

Статистикаи квантӣ.

Тақсимоти квантӣ. Статистикаи квантии зарраҳои монанд. Статистикаи Бозе-Эйнштейн ва Ферми-Дирак. Гузариш ба статистикаи классикии Масквелл-Болтсман. Гази Ферми дар ҳароратҳои паст. Гази электронӣ дар металлҳо. Гази Бозе дар ҳароратҳои паст. Конденсатсияи Бозе. Оссилятори квантӣ. Нурафкании мувозинатӣ ва формулаи Планк. Гармиғунҷоиши ҷисмҳои саҳт. Назарияи Эйнштейн ва Дебай. Хосиятҳои магнитӣ ва электрии системаҳои идеалӣ.

АДАБИЁТ

1. Базаров И.П.. Термодинамика. М.: Выс. шк., 1983г.
2. Ноздрев В.Ф.. Курс термодинамики. М.: Выс. шк., 1961г.
3. Леонтиевич М.. Введение в термодинамику и статистическую физику. М.: Наука, 1982г.
4. Ландау Л.Д., Лившиц Е.М. Статистическая физика. М.: Наука, 1976.
5. Румер Ю., Равкин М. Термодинамика, статистическая физика и кинетика. М.: Наука, 1977.
6. Гиббс Дж. Термодинамика. Статистическая механика. М.: Наука, 1982.

7. Боголюбов Н.Н. Проблемы динамической теории в статистической физике. Киев, Наукова Думка, 1976.
8. Терлецкий Я.П. Статистическая физика. М.: Выс. школа. 1985.
9. Ҳ.О. Абдуллоев, Ҷ.Қ. Солиҳов, Ғ.Қ. Раҳимӣ – Термодинамика. Душанбе-2016. 430 сах.
10. Ҳакимов Ф. Ҳ. Физикаи статистики классикӣ — Душанбе: УДТ. — 1984. — 82 сах
11. Ҳакимов Ф. Ҳ. Статистикаи квантӣ ва физикаи статистикии ғайри мувозинатӣ.. — Душанбе: УДТ. — 1985. — 91 сах.
12. Ҳ.О. Абдуллоев, Ҷ.Қ. Солиҳов, Ғ.Қ. Раҳимов Физикаи статистикий Душанбе—2014 . 384 сах.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Консепсияҳои табиатшиносии муосир”

Тамаддуни гуманитарӣ ва илмӣ-табиатшиносӣ; усули илмӣ; таърихи илмҳои табиатшиносӣ; асоси илмҳои табиатшиносии ҳозиразамон; роҳҳо ва марҳиллаҳои асосии пешрафти илмҳои табиатшиносӣ; консепсияи корпускулавӣ ва континуалии навишти табиат; бесарусомонӣ (бетартибӣ); дараҷаҳои соҳтори ташаккули материя; микро-, макро- ва мегаолам; фазо ва вақт; принсипи нисбият; принсипи симметрӣ; қонунҳои бақо; таъсир; қувваҳои наздиктаъсир; қувваҳои дуртаъсир; ҳолат; принсипи ҷамъкунӣ (суперпозитсия); номуайянӣ; иловагӣ; қонунҳои динамикӣ ва статистикий дар табиат; қонунҳои бақои энергия дар равандҳои макроскопӣ; принсипи афзоиши энропия; равандҳои кимиёвӣ; қобилияти редуксионии моддаҳо; таркиби доҳилӣ ва таҳқиқи геологии ташаккули Замин; консепсияи ҳозираи ташаккули қабатҳои биосферӣ; литосфера – асоси ҳаёт; сарчашма, геодинамика, геофизика, геохимия; қабатҳои географии Замин; дараҷаҳои маҳсуси ташаккули биологии материя; принсипҳои эволютсия, аз нав зиндашавӣ ва ташаккули олами зинда; гуногунрангии олами зинда – асоси ташаккул ва пойдории биосфера; генетика ва эволютсия; Инсон: физиология, саломатӣ, эҳсос, қобилият, эҷодкорӣ; биоэтика; Инсон – биосфера ва силсилаҳои (сиклҳои) кайҳонӣ; ноосфера; баргарданда набудани вақт; худташаккул дар оламҳои зиндаю ғайризинда; принсипҳои эволютсизми универсалӣ.

АДАБИЁТ:

- 1.Дягилев Ф.М. «Концепции современного естествознания». М.: 1998.
- 2.Солопов Л.Э. «Концепции современного естествознания». М.: 1999.
3. Карпенков С.Х. «Основы концепции естествознания». М.: ЮНИТИ, 1998.

4. Садохин А.П. «Концепции современного естествознания». М.: 2003.
5. Дубнищева И.А. «Концепции современного естествознания». Новосибирск, ЮКЭА, 1997.
6. Адуллоев X.O, Солиҳов Д.Қ., Абдурасолов А., Раҳимов Ф.Қ. Консепсияи табиатшиносии муосир X.O. Адуллоев, Душанбе – 2010
7. Анвари Абдурасул, Файзи Нормурод. «Консепсияҳои табиатшиносии муосир». Душанбе.: 2002, 163с.
8. Абдурасолов А., Раҳимов Б. «Консепсияҳои табиатшиносии муосир». Душанбе.: 2002, 116с.
9. Одилов О.Ш. Алишери Махмалатиф. Хочаев Ю. П. «Консепсияҳои табиатшиносии муосир». Душанбе.: 2016, 150с.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Усулҳои физикаи математики”

Назарияи функцияҳои тағиیرёбандаи комплексӣ. Тағиирёбандаҳои комплексӣ ва амалҳо бо онҳо. Функцияҳои тағиирёбандаи комплексӣ. Функцияҳои аналитикӣ. Алоқаи функцияҳои аналитикӣ ва гармонӣ. Интегронии функцияҳои тағиирёбандаи комплексӣ. Теоремаи Кошӣ. Формулаи интегралии Кошӣ. Қаторҳои дараҷагӣ. Қаторҳои Тейлор ва Лоран. Таснифи нуқтаҳои махсус ҷудокардашуда. Назарияи тафриқот. Диаграммозии Лаплас ва хосиятҳои он.

Муодилаи физикаи математики. Маълумоти умумӣ дар бораи ҳалли математикии масъалаҳои гуногуни физикӣ. Таснифи муодилаҳои дифференсиалиӣ бо хосиятҳои хусусии тартиби дуюм ва ба намуди канонӣ овардани онҳо.

Масъалаҳои физикие, ки ба муодилаҳои навъи гиперболӣ меоварад. Гузориши масъалаҳои канорӣ. Аниқ гузоштани масъалаҳои физикаи математикий. Муодилаи лаппиши тор дар фазои беохир. Усули ҷудокунии тағиирёбандаҳо. Паҳншавии мавҷҳо. Муодилаи Даламбер. Масъалаи Штурма ва Луивилл. Масъалаи паҳншавии гармӣ ва диффузияи зарраҳо. Гузориши масъалаҳои канорӣ. Муодилаи гармигузаронӣ дар муҳити охирнок ва ҳалли он бо усули ҷудокунии тағиирёбандаҳо. Ҳалли махсуси муодилаи диффузия. Ҳалли муодилаи гармигузаронӣ бе шартҳои ибтидой. Функцияи манбаъ.

Формулаи Грин. Хосиятҳои умумии функцияҳои гармонӣ. Функцияи Грин ва хосиятҳои он. Потенсиали ҳаҷмӣ. Масъалаҳои канории берунӣ барои муодилаи Лаплас. Потенсиалҳои сатҳӣ. Масъалаи Штурма ва Луивилл барои оператори Лаплас. Шартҳои шуоъбарорӣ.

Назарияи схемаҳои фарқӣ. Схемаҳои фарқӣ. Тасниф, устуворӣ ва ҳалҳои схемаҳои фарқӣ. Таснифи фарқии муодилаҳои дифференсиалии содда. Схемаи фарқии операторҳои мураккаб. Гузориши масъалаҳои канории фарқӣ. Ҳалли муодилаҳори фарқӣ бо усули ҷаҳиш (прогонка). Татбиқи схемаҳои фарқӣ барои ҳалли муодилаҳои физикаи математикий.

Назарияи муодилаҳои интегралӣ. Масъалаҳои оддитарини тартиб додани муодилаҳои интегралӣ. Таснифи муодилаҳои интергалӣ. Теоремаҳои Фредголм. Муодилаи Фредголм ҷинси дуюм бо ядрои вайроншуда. Қиммати хусусӣ ва функцияҳои хусусии муодилаҳои интегралӣ бо ядроҳои симметрий.

Назарияи функцияҳои маҳсус. Схемаҳои умумии усули ҷудокунии тағийирёбандаҳо. Муодилаҳо барои функцияҳои маҳсус, ҳосият ва ҳалли онҳо. Муодилаи Бессел. Намудҳои гуногуни функцияҳои силиндрӣ. Формулаҳои асимптотӣ. Функцияҳои Бессел бо аргументҳои мавҳум. Полиноми Лежандр. Функцияҳои куравӣ. Полиноми Чебышев ва Лягер. Полиноми Чебышев ва Эрмит. Татбиқи функцияҳои маҳсус барои ҳалли масъалаҳои канории муодилаҳои физикаи математикий.

ЭЗОҲ: Аз «Усулҳои физикаи математикий» гузарондани 2 (ду) кори контролӣ зарур аст.

АДАБИЁТ:

1. Тихонов А.Н., Самарский А.Л. «Уравнение математической физики». Дастири таълимӣ. – М.: Наука, 1997, 735с.
2. Смирнов В.И. «Курс высшей математики». Том 1-4. – М., 1981.
3. Будак Б.М., Самарский А.А., Тихонов А.Н. «Сборник задач по математической физике». – М.: 1980.
4. Владимиров В.С. «Уравнения математической физики». – М.: 1966.
5. Соболев С.Л. «Уравнения математической физики». – М.: 1987.
6. Д.Қ. Солиҳов., Ҳ.О. Абдуллоев., Курси муҳтасари назарияи функцияҳои тағийирёбандаи комплексӣ, Душанбе – 2006 с.
7. Д.Қ. Солиҳов., Ҳ.О. Абдуллоев., Курси муҳтасари муодилаҳои физикаи математикий, Душанбе – 2007 с.
8. Д.Қ. Солиҳов, Ҳ.О. Абдуллоев, Ф.Қ. Раҳимов «Усулҳои физикаи математикий», Душанбе – 2008 с.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Асосҳои таҳлили векторӣ ва тензорӣ”

Майдоии векторӣ ва скалярӣ. Теремаҳои Остроградский ва Гаусс, Стокс, Грин.

Муайянкуни инвариантин градиент, дивергенсия, ротор ва оператори Лаплас. Майдонҳои потенсиалий ва соленоидӣ. Ифодаҳои асосии амалҳои таҳлили векторӣ дар координатаҳои қаҷхаттаи ортогоналий.

Функцияҳои хаттӣ бо аргументҳои векторӣ.

Мағҳуми тензор. Табдилдиҳии координатаҳои тензор ҳангоми тағийирёбии базиси фазои хаттӣ. Тензори дараҷаи сифр. Тензори дараҷаи якум. Тензори дараҷаи дуюм. Тензорҳои дараҷаҳои баланд. Тирҳои асосӣ ва қимматҳои асосии тензор. Ҷамъи тензорҳо. Зарби тензорҳо. Соддагардонии тензорҳо. Тензорҳои симметрий ва ғайри симметрий. Тензорҳои воҳидӣ ва метрий (чений). Девиатор ва тензори курравӣ.

АДАБИЁТ:

1. Борисенко А.И., Тарапов И.Е. «Векторный анализ и начало тезерного исчисления». Дастури таълимӣ. Нашриёти «Высшая школа». – М.: 1963, 260с.
2. Победря Б.Е. «Лекция по тезорному анализу». Дастури таълимӣ. М.: Нашриёти ДДМ, 1974, 274с.
3. Мак-Коннел А.Дж. «Введение в тезорный анализ». Дастури таълимӣ. М.: Нашриёти давлатии адабиёти физикаю математика, 1963.
4. Қ. Комилов, А.К. Зарипов, Р. Маҳмадбегов Асосҳои таҳлили векторӣ ва тензорӣ, Душанбе –2015 с.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Механикаи квантӣ ва назарияи афқанишот барои ихтисоси астрономия

Муқаддима. Далелҳои таҷрибавӣ, ки дар асоси назарияи квантӣ қарор доранд. Хусусиятҳои мавҷӣ ва корпукулавии материя. Атоми гидроген мувофиқи ақидаи Бор. Постулатҳои асосии меҳаникаи квантӣ. Ҳолатҳои ҳолис ва омехтаи системаҳои квантомеханикӣ. Функцияи мавҷӣ. Матрисаи зичӣ. Принципи номуайянӣ. Тавсифи системаҳои квантомеханикӣ. Муодилаҳои Хайзенберг ва Шредингер. Ҳолатҳои статсионарӣ. Оссилятори гармоникии квантии хаттӣ. Энергия ва функцияҳои ҳолатҳои статсионарӣ. Гузариши зарраҳо аз монеаи потенсиалий. Эффекти сумҷӣ (тунелӣ). Ҳаракати зарра дар потенсиали даврӣ. Моменти импулс. Ҷамъкуни моментҳо. Ҳаракат дар майдони марказӣ. Атоми гидроген:функцияҳои мавҷӣ ва савияҳои энергӣ. Назарияи статсионарии ошубҳо ҳангоми набудан ва маҷуд булани вайроншавӣ. Эффектҳои Зееман ва Штарк. Муодилаи Дирак. Тақриби квазирелятивӣ. Ҳамтаъсироти спин-орбиталӣ. Соҳтори нозуки тайфи атоми гидроген. Системаи зарраҳои айниятан якхела. Бозонҳо ва фермионҳо. Принципи Паули. Атоми бисёрэлектрона. Тақриби майдони

худчур. Мақоми (конфигуратсия) электронӣ. Терм. Соҳтори нозуки терм. Тақриби алоқаҳои LS ва jj. Қоидай Гунд. Назарияи гайристатсионарии ошуб. Қоидай тиллоии Фермӣ. Квантонии дубораи майдони электромагнитии озод. Ҳамтаъсироти атом бо майдони квантонидашудаи афканишот. Назарияи афканишоти чандир. Тақриби Борн. Паҳнкуни парсиалии амплитудаи пароканиш. Асосҳои физикаи молекулаҳо. Тақриби адабатӣ. Термҳои молекулаи дуатома. Навъҳои алоқаи химияйӣ.

ФАСЛИ II. БАРНОМАИ ФАНҲОИ ИНТИХОӢ. КУРСҲОИ МАҲСУС

Барои таҳассуси физикаи назариявии ихтисоси 31040103 – физика

**Барномаи таълимӣ
аз фанни «Аппарати математикии физикаи назариявӣ»**

«Аппарати математикии физикаи назариявӣ»

Мақсади асосии курси маҳсуси мазкур шинос намудани шунавандагони соли аввали ихтисоси физикаи назариявӣ бо баъзе усулҳои математикӣ, ки дар тадқиқи масъалаҳои гуногуни физикӣ васеъ истифода мешаванду барои хондану фаҳмидаи адабиётҳои физикӣ заруранд, мебошад. Дар барнома асосан он мавзӯъҳои пешбинӣ шудаанд, ки на дар соҳаҳои алоҳидаю маҳсуси физикаи назариявӣ, балки бештар дар омӯҳтани масъалаҳои умумии физика истифода мешаванд.

Корҳои лабораторӣ низ асосан барои такмили малакаю маҳорати мустақилона иҷро карда тавонистани амалҳои математикӣ, татбиқ карда тавонистани онҳо ба ҳалли масъалаҳои физикӣ равона карда шудаанд.

Муқаддима. Мақоми математика дар физикаи назариявӣ.

Асосҳои назарияи дигаргунсозиҳо. Операторҳои дигаргунсозии координат ҳангоми кӯчиши параллелӣ ва тобхӯрии системаҳо. Қоидаҳои умумии гузариш аз системаҳои координати ростхатта ба каҷхатта.

Кори лаб. №1. «Дигаргунсозиҳои системаҳои координат» (баровардани дигаргунсозиҳои Галилей ва Лорентс; ёфтани элементҳои матритеҳаи тобхӯрии ҷисмҳои саҳт (бо кунҷҳои Эйлер); ифода намудани операторҳои асосии физика дар системаҳои координатии каҷхатта).

Элементҳои ҳисобкунии тензорӣ. Хосиятҳои асосии тензорҳо: дигаргунинсозӣ; гундорӣ (свертка), қоидай фардӣ (правила частного). Псевдотензорҳо, аффипорҳо, тензорҳои изотропӣ δ_{ij} , ξ_{ijk} , I_{ijkl} ва хосиятҳои

онҳо. Қисмҳои симмтерӣ ва антисимметрӣ, девиатор ва қисми нурравии тензорҳои ранги дуюм.

Кори лаборатории №2. «Ҳисобкуниҳои тензорӣ» (ёфтани элементҳои тензорҳои изотропӣ; ҳисобкуни тирҳои асосӣ ва қимматҳои хоси тензорҳо, ҳалли масъалаҳо аз назарияи чандирӣ; механикаи чисми саҳт ва моеъҳо).

Усули дигаргунсозиҳои интегралӣ.

Дигаргунсозиҳои интегралии Фуре ва Лаплас. Ҳосиятҳои онҳо. Дигаргунсозиҳои дигари интегралӣ.

Кори лаборатории №3. «Татбиқи дигаргунсозиҳои интегралӣ» (истифодаи дигаргунсозиҳои Фуре ва Лаплас дар ҳалли муодилаҳои дифференсиалӣ бо ҳосилаҳои хусусӣ ва масъалаҳои физикӣ).

Баъзе усулҳои ҳалли муодилаҳои дифференсиалӣ. Истифодаи қаторҳои дараҷагӣ дар ҳалли муодилаҳои дифференсиалӣ. Усули Фробениус.

Кори лаборатории №4. «Усули Фробениус ва ҳалли муодилаҳои дифференсиалӣ». Ҳалли муодилаи мавҷӣ, ҳалли муодилаҳои Бессели ва ёфтани функцияҳои Бессели.

Функцияҳои маҳсус ва истифодаи онҳо. Назарияи функцияҳои Грин ва дифункцияи Дирак. Истифодаи онҳо дар физика. Полиномҳои Лежандр, Эрмит-Чебышев, Чебышев-Лягэрр ва ғайраҳо. Истифодаи онҳо дар физикаи назариявӣ.

Кори лаборатории №5. «Функцияҳои маҳсус» (Ҳалли масъалаҳо аз механика, физикаи статистикий ва механикаи квантӣ бо истифодаи функцияҳои Грин ва Дирак).

Кори лаборатории №6. «Полиномҳои Эрмит ва Лежандр» (ёфтани қимматҳои хос ва функцияҳои хоси атом хидроген).

Ҳисобкуниҳои вариатсионӣ. Асосҳои назарияи ҳисобкуниҳои вариатсионӣ ва истифодаи онҳо дар физика.

АДАБИЁТ

1. В.А.Ильин, Е.Г.Поняк. Основы математического анализа. Учебник, в 2-ух частях, М.: Наука, 1980-1982.
2. В.И.Смирнов. Курс высшей математики. Учебник в 4-х томах, М.: Наука, 1981.
3. Е.Моделунг. Математический аппарат теоретической физики, М.: Мир, 1982.
4. Ҳ.О. Абдуллоев, Д.Қ. Солиҳов, Ф.Қ. Раҳимӣ - Асосҳои математикии физикаи назариявӣ. Душанбе-2016. 276 сах.
5. Ҳ.О. Абдуллоев, Д.Қ. Солиҳов. Татбиқи назарияи функцияҳои тағирёбандай комплексӣ дар ҳалли масъалаҳои физикаи назариявӣ. Душанбе – 2015 с.

Барномаи таълимӣ
аз фанни «Асосҳои электродинамикаи гайрихаттии муҳитҳои материалий»
Пешгуфтор

Дар назарияи гайрихаттӣ муодилаҳои материалии гайрихаттӣ нишон дода шуда, муодилаҳои кутоҳкардашудаи гайрихаттӣ оварда шудаанд. Равандҳои гайрихаттӣ мазмуни асосии курси маҳсус аст. Дар курси маҳсус сухан дар бораи ҳамтаъсироти гайрихатии се мавҷ, масъалаҳои ибтидой ва канорӣ дар электродинамикаи гайрихаттӣ оварда шудаанд. Инчунин навъҳои гуногуни ноуствории параметрӣ таъриф шудааст. Дар электродинамикаи гайрихаттӣ мағҳуми ҷараёни афзоишӣ, нуфузпазирии диэлектрики гайрихаттӣ, қувваи стриксионӣ ва инчунин мавҷҳои гайрихаттӣ ва солитонҳо оварда шудаанд.

Муодилаи гайрихаттии материалий. Равандҳои асосии гайрихаттӣ. Таъсири мутақобилаи се мавҷ. Қонуни бақои энергия ҳангоми ҳамтаъсироти мавҷҳо. Тақриби майдони додашуда. Масъалаи канорӣ дар тақриби майдони додашуда. Ноуствориҳои параметрӣ. ҳамтаъсироти гайрихаттии мавҷҳо бо фазаҳои тасодуфӣ. **Равандҳои гайрихаттии асосӣ дар плазма.** Модели якзаррагии плазма дар тақриби квадратӣ. Ҷараёни ҷалб. Нуфузпазирии диэлектрики гайрихаттӣ барои плазма. Равандҳои ҳамтаъсироти се мавҷ дар плазма. Қувваҳои пондеромоторӣ(стrikсионӣ). Ноуствориҳои параметрӣ дар плазма. Мавҷҳои гайрихаттӣ. Солитонҳо.

АДАБИЁТ

1. Горбунов Л.М. Введение в электродинамику плазмы. М: Издательство университета дружбы народов, 1990.
2. Александров А.Ф., Богданович Л.С., Рухадаев А.А. Основы электродинамики плазмы. – М.: Высш.шк., 1978.
3. Арцимович Л.А., Сагдеев Р.З. Физика плазмы для физиков. – М.: Атомиздат, 1979.
4. Галеев А.А., Сагдеев Р.З. Нелинейная теория плазмы// Вопросы теории плазмы. – М.:Атомиздат.-1973. – Вып.7, с.3-145.
5. Горбунов Л.М. Гидродинамика плазмы в сильном высокочастотном поле//Успехи физических наук. -1973. – Т.109. – с.631-667.

Барномаи таълимӣ
аз фанни “Асосҳои физики моеъҳои магнитӣ”

Пешгуфтор

Мақсади курси мазкур аз омӯзиши хосиятҳои асосии физики моеъҳои магнитӣ иборат мебошад. Доир ба соҳтор ва тарзҳои истеҳсоли моеъҳои

магнитӣ маълумот дода мешавад. Моделҳои математикии соддатарини механика, термодинамика ва электродинамикаи моъъҳои магнитӣ мавриди муҳокима қарор дода шудааст.

Моъъҳи магнитӣ, муҳити сунъӣ. Тарзҳои ҳосил кардани моъъҳои магнитӣ. Хосиятҳои магнитии статикӣ. Хосиятҳои диэлектрикӣ. Часпакӣ. Гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиш. Истифодаи моъъҳои магнитӣ. Моъъҳи магнитӣ, гарминақлкунандай имконпазир дар оянда.

Қонунҳои бақо барои муҳитҳои яклухт. Модели изотропии квазистатсионарӣ. Кинетикаи магнитнокшавӣ. Муодилаҳои магнитнокшавии мувозинатӣ. Таносубҳои термодинамики. Эффекти магнетокалорӣ. Системаи сарбастаи муодилаҳо. Шартҳои ҳудудӣ. Ҷаҳиши магнитии фишор. Статикаи моъъҳои магнитӣ. Тақсимоти фишор ва шинокунии чисмҳо дар моъъҳои магнитӣ. Конвенсияи термомагнитӣ. Ноустурови конвективӣ. Мавҷҳои магнитии дохили. Ноустурови сатҳӣ. Ноустурови сатҳию конвективӣ. Ҳодисаҳои резонансӣ.

АДАБИЁТ:

1. В.Г.Баштовой, Б.М.Берковский, А.Н.Висслович. Введение в термодинамику магнитных жидкостей. М.: ИВТАН, 1985, 188с.
2. В.Е.Фертман. Магнитные жидкости – естественная конвенция и теплообмен. Минск.: Наука и техника, 1978, 208с.
3. С.В.Вонсовский. Магнетизм. М.: Наука, 1971, 1023с.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Гидродинамика”

Пешгуфткор

Мақсади курси мазкур ба донишҷӯён омузонидани асосҳои гидродинамика, муодилаҳои асосии тавсифдихандай чоришавии мои идеали ва моъъҳои фишурдашавандай часпак, шартҳои чоришавии ламинарӣ ва турбулентӣ, инчунин тдкики равандҳои гармигузарони дар моъъҳо мебошад. Омузиши курс имкон медиҳад, ки донишҷӯён тарзҳои гузориши масъала ҳалли онҳоро аз худ намуда, усулҳои ҳалли масъалаҳои дифференсиалиро, ки дар гидродинамика во меҳуранд аз худ намоянд. Муқаддима. Муодилаи бефосилагӣ. Муодилаи Эйлер. Гидростатика. Муодилаи Бернули. Сели энергия ва импулс. Ҳаракати потенсиалии мои идеали. Мои часпак. Муодилаи ҳаракати мои часпак. Диссипатсияи энергия дар мои фишурданашаванда. Қонуни шабоҳат. Чоришавӣ ҳангоми хурд будани қимати адади Рейндолс. Чоришавии ламинарӣ. Часпакии суспензияҳо. Ҳалли муодилаи ҳаракати мои часпак. ҳаракати лаппишнок дар мои часпак. Ҳомӯшшавии мавҷҳои гравитатсионӣ.

Гармигузаронии моеъ. Муодилаи умумии интиқоли гармӣ. Гармигузаронии мои фишурданашаванд. Гармигузаронӣ дар муҳити номаҳдуд ва маҳдуд. Қонуни шабоҳат ҳангоми гармигузаронӣ. Диффузия. Муодилаҳои гидродинамика барои маҳлулҳо. Коэффициентҳои диффузия ва термодиффузия. Мавҷҳои садо. Энергия ва импулси мавҷҳои садо. Инъикос ва шикасти мавҷҳои садо. Паҳншавии садо дар муҳити ҳаракаткунанда. Лаппишҳои хусусӣ. Мавҷҳои зарбай.

АДАБИЁТ

1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика: Учебное пособие. В 10 т. Т. VI. Гидродинамика. – М.: Наука. Физматлит. 1986. - 736 с.
2. Кочин Н.Е., Кибель И.А., Розе Н.В. Теоретическая гидродинамика. Т. I. -М.: Физматгиз., 1963.- 584 с.
3. Кочин Н.Е., Кибель И.А., Розе Н.В. Теоретическая гидродинамика. Т. II. -М.: Физматгиз., 1963.- 528 с.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Физикаи муҳитҳои конденсӣ”

Пешгуфткор

Ҳангоми омузиши физика одатан системаҳо ва ҷисмҳои физикиӣ дар ҳолатҳои агрегатии гуногун қарор дошта метавонанд. Дар газҳо зарраҳои он дар масофаҳои ба қадри коғӣ дур ҷойгир буда, дар моеъҳо ва ҷисмҳои саҳт бошад, масофаи байнӣ зарраҳояшон такрибан ба андозаи атомҳо ва молекулаҳояшон баробар аст. Хусусиятҳои физикии чунин системаҳоро дар мачмуъ физикаи муҳитҳои конденсӣ меомузад. Максади курси мазкур донишҷӯёро шинос намудан ба соҳтори атом ва молекула, соҳтори ҷисмҳои саҳт, соҳтори кристаллии онҳо, ҷисмҳои аморфӣ ва шишиамонанд, дефектҳо, ҳамчунин омухтани назарияи статистикии моеъҳо мебошад.

Соҳтор ва ҳосиятҳои асосии атом. Таҷрибаҳои Резерфорд оид ба пароканиши α -зарраҳо аз модда. Модели ядрогии атоми Резерфорд. Тавсифи умумии соҳтори атом. Энергияи атом, квантонии он ва радиуси мадорҳои статсионарӣ. Ҳолатҳои квантии атоми гидроген. Қабатҳои электронӣ ва конфигуратсияҳои электронии атомҳои мураккаб. Спектри ҳаттии атоми гидроген. Спектрҳои атомӣ. Назарияи Бор барои системаҳои гидрогенмонанд. Тасдиқи таҷрибавии постулатҳои Бор.Хусусиятҳои химияйӣ ва физикии атом. Аfkанишоти мувозинатии ҳарорат. Қонуни Кирхгоф. Қонуни Стефан-Больтсман. Ҷустуҷӯи таҷрибавии шакли функцияи Кирхгоф. Таҳқиқи назариявии шакли функцияи Кирхгоф. Қонуни кӯчиши Вин. Формулаи Рэйлей-Чинс.

Назарияи мувозинатии афканишоти чисми сиёҳ дар асоси тасаввуротҳои квантӣ. Назарияи М. Планк. Эффекти фотоэлектрикӣ. Қонунҳои асосии фотоэффект. Импулси фотон. Эффекти Комптон. Хусусиятҳои корпускулярӣ-мавҷии рӯшнӣ. Молекула. Алоқаҳои химиявӣ. Энергияи алоқаҳо дар атомҳо. Таснифи алоқаҳо. Сохтори молекулаҳо. Энергияи доҳилии молекула. Спектрҳои молекулавӣ. Хосиятҳои молекулаҳо. Чисми конденсӣ. Ҳолати фазавии модда. Тартиби ҳолати конденсӣ. Усулҳои омӯзиши системаҳои зарраҳояшон зиёд. Тасаввуротҳои муосир оид ба ҳамтъсиротҳои байнимолекулавӣ. Сохтори моеъҳо. Қувваҳои Ван дер Ваалс. Потенсиалҳои моделии таъсири мутақобилаи байнимолекулаҳо. Ҳолатҳои моеъ ва газ. Сохтори кристаллӣ. Симметрияи кристаллҳо. Нуқсонҳо дар кристаллҳо. Намудҳои кристаллҳо. Доменҳо. Ҳолатҳои шишамонанд ва аморфӣ.

АДАБИЁТ

1. Одинаев С. Физикаи ҳолатҳои конденсӣ . Душанбе, 2019. 330 с.
2. Френкель Я.И- Кинетическая теория жидкостей. М.: Ленинград: Изд-во АН СССР, 1959. – 460 с.
3. Крокстон К.- Физика жидкого состояния. М.: Мир, 1978. – 400 с.
4. Гиршфельдер Дж., Кертисс Ч., Берд Р. Молекулярная теория газов и жидкостей. М.: Из-во иност. лит., 1961, 931 с.
5. Физика простых жидкостей. Под ред. Темперли Г. и др., часть I-М. : Мир, 1971. –308с., часть II – М.:Мир, 1973, – 400с.
6. Панова Т.В, Геринг Г.И.- Физика конденсированного состояния вещества: Учебное пособие. Омск: Омский госуниверситет, 2008. – 98с
7. Аграфонов Ю.В – Физика конденсированного состояния вещества. Метод функции распределения. Иркутск: 1994. –165с.
8. Уленбек Дж., Форд Дж. Лекции по статистической механике. М.: Мир, 1965, 307 с.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Гидродинамикаи моеъҳои квантӣ”

Пешгуфтор

Мои квантӣ – ин ҳолати нодири модда аст, ки дар он қонуниятҳои гуногуни квантӣ дар андозаҳои макроскопӣ аз ҳама возеҳ зохир мегарданд. Аз ҳама ҷолиб дар байни ин хосиятҳо абаршорӣ– қобилияти дар шароитҳои муайян бе муқовимат чорӣ шудан аст. Аз ин сабаб дар курси маҳсуси мазкур маҳз моеъҳои квантии абаршоро омухта мешаванд. Муқаддима. **Моеъҳои классикӣ.** Тавсифи макроскопии моеъ. Муодилаҳои гидродинамикиӣ ва шартҳои канории мои идеалиӣ. Лапишҳои хурд дар

мои идеалы. Модели моих гидродинамик и шартий канории мои часпак. Масъалаҳои мои часпак.

Мои қвантӣ. Шартий пайдоиш ва навъҳои моҳои қвантӣ. Мои ҳои қвантӣ дар мезоолам, кайҳон ва макроолам. Спектри энергетикии боземое. Абаршорой. Модели думоёзӣ. Абаршории ^4He (He II). Кашфи абаршорой. Ангезишҳои ҳарорати He II .

Модели гидродинамика ва шартий канории мои абаршоро. Садо дар мои абаршоро. Паҳншавии садо дар шароити тавақуфёбии компонентай нормали. Гирдбодҳои қвантӣ дар He II .

Абаршории мои электронӣ. Абарноқилҳои баланд-ҳарорат. Кашф ва шарҳи абаршории Ферми-моёз. Маҳбулҳои абаршори ^3He - ^4He . Абарнокилҳо дар майдони магнити. Падидай Чосефсон. Татбики абарнокилҳо. Масъалаи ҳосил кардан ва кашфи абарноқилияти баландҳарорат.

АДАБИЁТ

1. Адаменко И.Н. Динамика классических и квантовых жидкостей. – К.: УМК ВО, 1988. - 119 с.
2. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика: Учебное пособие. В 10 т. Т. VI. Гидродинамика. – М.: Наука. Физматлит. 1986. - 736 с.
3. Халатников И.М. Теория сверхтекучести – М.: Наука. 1971. - 320 с.
4. Тилли Д.Р., Тилли Дж. Сверхтекучесть и сверхпроводимость. М.: Мир. 1977. - 304 с.
5. Головашкин А.И. Высокотемпературные сверхпроводники керамики (обзор экспериментальных данных) // УФН. –1987. т. 152, вып. 4. с. 553-572.
6. Гинзбург В.Л., Киржниц Д.А. Высокотемпературная сверхпроводимость (обзор теоретических представлений) // УФН. –1987. т. 152, вып. 4. с. 575-582.

ФАСЛИ III. БАРНОМАИ ФАНҲОИ ТАҲАССУСӢ

Барномаи таълимӣ
аз фанни “Асосҳои электродинамикаи хаттии муҳитҳои материали”

Пешгуфткор

Курси маҳсус ба омӯзиши системавии асосҳои электродинамикаи хаттии плазма баҳшида шудааст. Аз ҷумла, тензори нуғузпазирии диэлектрикии комплексӣ ва дар ҳамин замина таҳқиқи модели гидродинамикаи дисперсионӣ барои мавҷҳои электромагнитӣ, гузориши масъалаҳои ибтидой ва сарҳадӣ дар электродинамикаи хаттӣ, мағҳуми модели гидродинамикаи

күтоҳкардашуда дар электродинамикаи хаттӣ оварда шудаанд. Маълумоти муҳтасар оид ба муодилаҳои электродинамика дар муҳитҳои гайри яқчинса дода мешаванд. Дар курси маҳсус инчунин моделҳои гуногуни плазма оварда шудааст.

Муодилаҳои майдони электромагнитӣ. Электродинамикаи хаттӣ. Тензори нуфузпазирии диэлектрикии комплексӣ. Муодилаҳои мавчи дисперсонӣ дар электромагнит. Мавҷҳои электромагнитӣ дар муҳитҳои изотропӣ. Масъалаҳои ибтидой ва сарҳадӣ дар электродинамика. Қонуни баҳои энергия (бе муҳити дисперсӣ). Камшавии энергияи майдони электромагнитӣ дар муҳит. Муодилаҳо барои амплитудаҳои суст тағирёбанда. Қонуни баҳои энергия (дар муҳити дисперсӣ). Муодилаҳои электродинамика дар муҳити гайриякчинса. Паҳн шудани мавҷҳои электромагнитӣ дар муҳити гайриякчинса. **Моделҳои асосии плазма.** Модели плазмаи „хунук” (модели зарраҳои ягона). Мавҷҳои тулий ва арзӣ дар плазмаи „хунук”. Тензори нуфузпазирии диэлектрикии плазма дар майдони магнитӣ. Паҳн шудани мавҷ ба самти майдони магнитӣ. Паҳн шудани мавҷ перпендикуляр ба майдони магнитӣ. Модели плазмаи якмоъєѓӣ. Гидродинамикаи думоъєѓӣ. Садои ионний. Муодилаи кинетикии Власов. Тензори нуфузпазирии диэлектрикӣ дар модели кинетикӣ. Мавчи Ленгмюри дар плазмаи Максвелли. Эффекти скин.

АДАБИЁТ

1. Горбунов Л.М. Введение в электродинамику плазмы. М: Издательство унверистета дружба народов, 1990.
2. Александров А.Ф., Богданкевич Л.С., Рухадае А.А. Основы электродинамики плазмы. – М.: Высш.шк., 1978.
3. Арцимович Л.А., Сагдеев Р.З. Физика плазмы для физиков. – М.: Атомиздат, 1979.

Пешгуфтор

Дар курси мазкур маълумотҳои мушахҳас оиди асосҳои оптоакустикаи лазерӣ дода мешавад. Шоҳаҳои гуногуни фотоакустика муфассал баён карда шуда, назарияи ангезиши лазерии садо дар моеъҳои классикӣ ва садоҳои якум ва дуюм дар моеъҳои квантӣ муҳокима мегардад

Масъалаҳои оптоакустика ва фотоакустика. Тадбиқи он дар тиб ва экология. Назарияи элементарии лазерҳо. Лазерҳои рубинӣ, CO_2 , гелий – неонӣ (ба таври схемавӣ). Тасвири математикии нури лазерӣ. Ҳисоби шакли тақсимоти фазогӣ ва хусусияти вақтии нури лазерӣ. Методҳои ба қайдгирии сигнали ФА. Модели математикии масъалаи ФА. Шартҳои ибтидой ва канорӣ. Омӯзиши чор шарти канорӣ барои муодилаҳои гармигузаронӣ. Ҳалли статсионарии масъалаи ФА. Ҳисобкуниҳои

майдони ҳароратии мувозинаттӣ барои камераи ФА-ӣ. Раванди ташаккулёбии сигнали фотоакустиқӣ. Ҳусусиятҳои спектри фотоакустиқӣ барои ҷисмҳои шаффоф ва ношаффофи оптиқӣ (шаш ҳолат). Ҳисобкуниҳои параметрҳои сигнали фотоакустиқӣ барои ҷисмҳои ношаффоф (се ҳолат). Модели поршени таркибдор ва ҳалли масъалаи ФА барои он. Ҳисобкуниҳои параметрҳои сигнали ФА барои модели поршени таркибдор. Назарияи оддии ҳодисоти фотоакустиқӣ барои муҳитҳои анизотропӣ. Ҳисобкуниҳои параметрҳои сигнали фотоакустиқӣ барои квартс (ҳолати анизотропӣ). Тадбиқи спектроскопия ФА. Ҳисобкуни самаранокии ангезиши сигнали оптоакустиқӣ. Оптоакустика ҳелии фавқулравон. Ҳосил намудани муодилаҳои мавҷӣ ва таҳлили онҳо. Назариёти ангезиши сигнали ОА дар ҳелии фавқулравон. Назариёти ангезиши сигнали ОА садои чорум дар ҳелии фавқулравон.

АДАБИЁТ

1. Лямшев Л. М. Лазерное термооптическое возбуждение звука. М.: Наука, 1989, 240с.
2. Гусев В. Э., Карабутов А. А. Лазерная оптоакустика. М.: Наука, 1991, 304.
3. Жаров В.П., Летохов В.С. Лазерная опто-акустическая спектроскопия. М.: Наука, 1984, 320с.
4. Винокуров С. А. Определение оптических и теплофизических характеристик конденсированных сред оптико-акустическим методом (обзор). ЖПС, 1985, т. 42, №1, с. 5-16.
5. Солихов Т. Ҳ. Асосҳои назариявии оптоакустикаи лазерӣ. Васоити таълимӣ. ДДОТ ба номи Қ. Ҷураев, 2002, 101с.

ФАСЛИ IV. БАРНОМАИ ФАНҲОИ ИХТИСОСҲОИ ФАЙРИФИЗИКӢ.

Барномаи таълимӣ аз фанни « Консепсияҳои табиатшиносии мусир» барои ҳамаи иҳтиссосҳои ДМТ КОНСЕПСИЯҲОИ ТАБИАТШИНОСИИ МУОСИР

Тамаддуни гуманитарӣ ва илмӣ-табиатшиносӣ; усули илмӣ; таърихи илмҳои табиатшиносӣ; асоси илмҳои табиатшиносии ҳозиразамон; роҳҳо ва марҳиллаҳои асосии пешрафти илмҳои табиатшиносӣ; консепсияи корпушкулавӣ ва континуалии навишти табиат; бесарусомонӣ (бетартибӣ); дараҷаҳои соҳтори ташакули материя; микро-, макро- ва

мегаолам; фазо ва вақт; принсипи нисбият; принсипи симметрий; қонунҳои бақо; таъсир; қувваҳои наздиктаъсир; қувваҳои дуртаъсир; ҳолат; принсипи чамъкунӣ (суперпозитсия); номуайянӣ; иловагӣ; қонунҳои динамикий ва статистикий дар табиат; қонунҳои бақои энергия дар равандҳои макроскопӣ; принсипи афзоиши энропия; равандҳои кимиёвӣ; қобилияти редуксионии моддаҳо; таркиби дохилӣ ва таҳқиқи геологии ташаккули Замин; концепсияи ҳозираи ташаккули қабатҳои биосферӣ; литосфера – асоси ҳаёт; сарчашма, геодинамика, геофизика, геохимия; қабатҳои географии Замин; дараҷаҳои маҳсуси ташаккули биологии материя; принсипҳои эволютсия, аз нав зиндашавӣ ва ташаккули олами зинда; гуногунрангии олами зинда – асоси ташаккул ва пойдории биосфера; генетика ва эволютсия; Инсон: физиология, саломатӣ, эҳсос, қобилият, эҷодкорӣ; биоэтика; Инсон – биосфера ва силсилаҳои (сиклҳои) кайҳонӣ; ноосфера; баргарданда набудани вақт; худташаккул дар оламҳои зиндаю ғайризинда; принсипҳои эволютсизми универсалӣ.

АДАБИЁТ:

1. Дягилев Ф.М. «Концепции современного естествознания». М.: 1998.
2. Солопов Л.Э. «Концепции современного естествознания». М.: 1999.
3. Карпенков С.Х. «Основы концепции естествознания». М.: ЮНИТИ, 1998.
4. Садохин А.П. «Концепции современного естествознания». М.: 2003.
5. Дубнищева И.А. «Концепции современного естествознания». Новосибирск, ЮКЭА, 1997.
6. Адуллоев Ҳ.О, Солиҳов Д.Қ., Абдурасулов А., Раҳимов Ф.Қ. Концепсияи табиатшиносии муосир Ҳ.О. Абдуллоев, Душанбе – 2010
7. Анвари Абдурасул, Файзи Нормурод. «Концепсияҳои табиатшиносии муосир». Душанбе.: 2002, 163с.
8. Абдурасулов А., Раҳимов Б. «Концепсияҳои табиатшиносии муосир». Душанбе.: 2002, 116с.
9. Одилов О.Ш. Алишери Махмалатиф. Хочаев Ю. П. «Концепсияҳои табиатшиносии муосир». Душанбе.: 2016, 150с.

**ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН
ФАКУЛТЕТИ ФИЗИКА
КАФЕДРАИ ЭЛЕКТРОНИКАИ ФИЗИКӢ**

**БАРНОМАХОИ НАМУНАВИИ ТАЪЛИМИИ
КАФЕДРАИ ЭЛЕКТРОНИКАИ ФИЗИКӢ
барои ихтисоси 31040200-радиофизика ва электроника**

Мураттибон: мудири кафедраи электроникаи физикӣ н.и.ф.м., дотсент Ҳамроқулов Р.Б., д.и.ф.м., профессор Султонов Н. , д.и.ф.м., профессор Ҳочазода Т.А., н.и.ф.м., дотсент Акобирова А.Т., н.и.ф.м., дотсент Ғафуров О.В., н.и.т., ассистент Наимов У.Р., н.и.ф.м., ассистент Раҳматов Б.А.

Барномаи намунавии таълимӣ дар ҷаласаи кафедраи электроникаи физикии факултети физикаи ДМТ баррасӣ ва муҳокима шудааст. Суратҷаласаи №_5_ аз _«21»_12__ соли 2022

Барномаи намунавии таълимӣ дар ШИМ факултети физика ДМТ баррасӣ ва муҳокима шудааст.

Суратҷаласаи №_4_ аз «22»_12__ соли 2022

Барномаи намунавии таълимӣ дар ШИМ ДМТ муҳокима ва тасдиқ шуда, барои истифода дар раванди таълими факултети физика пешниҳод шудааст.

Суратҷаласаи №_4/6_ аз _ «27»_12__ соли 2022

Душанбе - 2023

ПЕШГУФТОР

Мақсади омұхтани курсҳои умумиэлектронӣ (асосҳои электроника, асосҳои радиотехника, асосҳои телевизион, назарияи лаппишҳо вағ.) ба даст овардани дониши амиқи назариявӣ, амалӣ ва тачрибавӣ мебошад. Фанҳои умумиэлектрониро ба ду қисмат чудо кардан мумкин аст:

- фанҳое, ки ба омӯзиши сохтор, принсипи физикии равандҳо, характеристикаҳо, принсипи кор ва истифодаи асбобҳои электронӣ бахшида шудаанд (тегнологияи нимноқилҳо, электроникаи квантӣ, электроникаи басомадҳои фавқулбаланд вағ.)

- фанҳое, ки ба тарҳрезӣ, коркард, таҳлилу синтез ва моделсозии схемаҳои электронии ҳозиразамон (радиотехника, назарияи лаппишҳо, асосҳои телевизион вағ.), корбаст шудаанд.

Дар ин курсҳо донишчӯёнро бояд ба проблемаҳои асосии соҳаи электроника, аз ҷумла иншо ва сохтани асбобҳои электронии дар соҳаи васеи басомадҳо коркунанда ва ба товоноиҳои калон ва халалҳо тобоваранда, оғариниши дастгоҳҳои электронии дорои нишондодҳои калони техникӣ-иқтисодӣ, ворид намудан ва истифодаи моделҳои математики олотҳои электронӣ, системаҳои автоматии ҳисоб ва тарҳрезии олотҳои радиоэлектронӣ, шинос кард. Корҳои амалӣ ва тачрибавӣ аз радиоэлектроника он таҳқурсиеро мемонад, ки бо ёрии он донишчӯён характеристика ва параметрҳои асбобҳо, ҳосиятҳо, кори схемаҳои электронӣ ва инчунин таҳрезӣ, ҳисоб ва тайёр кардани олотҳои мукаммали радиоэлектрониро меомӯзанд ва дониши назариявии худро мустаҳкам менамоянд.

Барои онки донишчӯёни соҳаи ихтисоси радиоэлектроника мутахассисони варзида шаванд зарур аст:

- ба донишчӯён протсессҳои физикии дар асбобҳои электронӣ (диод, транзистор, тиристор, триод, пентод, лазер вағ.) ба вучудояндаро бо аппарати дастраси математики бояд фаҳмонд;
- донишчӯёнро ба схематехникаи олотҳои радиоэлектронии хаттӣ ва нохаттӣ, модели математикии олотҳои электронӣ ба истифодаи ҳисобмошинҳои электронӣ, истифодаи схемаҳои интегралии миёна ва калон, технология ва кори микропротсессорҳо шинос кард;
- дар равиши ичрои корҳои лабораторӣ донишчӯ аз нишондодҳои услубӣ ва асбобҳои ченкунандаи электронӣ истифода бурда тавонад, натиҷаҳои тачрибаро ҳисобу китоб ва таҳлил намуда хулоса барорад;
- ба донишчӯён оиди техникаи ададии алоқа, ки асоси радиошиновой ва намоишҳои телевизиони имрӯзаро ташкил медиҳад, бояд маълумоти мукаммал дод;

- хатмкунандагони ихтисос бояд мустақилона аз ӯхдаи ҳисоб ва таҳлили схемаҳои радиоэлектронии дастгоҳҳо, тарҳрезӣ, ҳисоб ва соҳтани блокҳои функционалӣ, истифода ва танзими дастгоҳҳои ҳозиразамони рақамии дар саноат истифодашаванда, бо роҳи моделсозӣ ҳисоб кардани параметрҳои асбобҳо ва схемаҳои электроии дар асоси схемаҳои интегралии дараҷаи баланд ва микропроцессорҳо, бароянд.

ФАСЛИ I.

БАРНОМАИ ФАНҲОИ УМУМИКАСБӢ.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Электр ва магнетизм”

Сарсухан

Ҳаёти имрӯзаи одамонро бе истифодаи энергияи электрикӣ тасаввур кардан амри маҳол аст. Шиносой бо ҳодисаҳои электрикию магнитӣ ва дарки моҳияти онҳоҳам дар рӯзгор ва ҳам дар ҷабҳаҳои гуногуни илму техника аҳамияти аввалиндарача дорад.

Таълимот дар бораи электрик таърихи дуру дароз дорад. Ҳанӯз дар Юнони қадим одамон ошкор карда буданд, ки қаҳрабои бо матои мӯина соиш хӯрда чизҳои хурдро ба худ ҷазб менамоянд. Дар Хитой дар саддаи 2-пеш аз мелод бо ёрии магнит муайян кардани тарафҳоро медонистанд. Мушоҳидай нисбатан пурраи ҳодисаҳои электрикӣ ва магнитӣ аввалин бор аз тарафи олими англис Гилберт соли 1600 тасвир карда шудааст. Гилберт ҳодисаҳои магнитиро аз ҳодисаҳои электрикӣ ҷудо карда ҳодисаи магнитиро аҳамиятнок меҳисобад.

Дар асри 18 бо туфайли якчанд қашфиётҳои намоён (ихтирои машинаҳои электрикӣ, таъсири ҷараёни электрикӣ) муносибати олимон ба ҳодисаҳои электрикӣ ба таври кулӣ тағир ёфт. Таҷрибаҳои В. Франклин, М. В. Ломоносов нишон доданд, ки барқ ҳодисаи электрикист.

Муқаддима. Дар тараққиёти назарияи электрик ва электротехника хизмати олимони рус назаррас аст. Дар нимаи дуюми асри 19 А. Г. Столетов ҳодисаи фотоэффектро тадқиқ намуд ва тарзи омӯзиши ҳосияти магнитии онҳоро нишон дод. П. Н. Лебедев соли 1901 бо таҷрибаҳои ниҳоят нозуқ фишори рӯшноиро чен кард. А. С. Попов радиотелеграфро ихтиро карда нишон дод, ки мавҷҳои электромагнитӣ аҳамияти қалони амалӣ доранд.

Электростатика. Маълумоти умумӣ дар бораи фанни электрик ва магнетизм. Зарядҳои электрикӣ. Қонуни бақои заряд. Қонуни Кулон. Майдони электрикӣ. Шадидияти майдони электрикӣ. Шадидияти

майдони заряди нүктагӣ. Тасвири графики майдони электростатикӣ. Принципи суперпозитсияи майдонҳои электрикӣ. Хатҳои қуввагӣ. Теоремаи Гаусс барои майдони электростатикӣ. Сели вектори шадидият. Потенциали майдони электростатикӣ. Кори қӯчиши заряд дар майдони электростатикӣ.

Потенциал ва фарқи потенциалҳо. Ноқилҳо дар майдони электростатикӣ. Ҷойгиршавии зарядҳо дар ноқил. Майдони электрики дохили ноқил. Майдони электрикӣ дар назди сатҳи ноқил. Фунҷоиши электрикӣ ноқилҳо. Фунҷоиши электрики ноқили танҳо. Фунҷоиши электрики ноқили куррашакл. Конденсаторҳо. Пайвасти пасиҳамӣ ва мувозии онҳо. Энергияи конденсатори заряднок.

Диэлектрикҳо дар майдони электростатикӣ. Диполи электрикӣ. Моменти диполи молекулаҳои диэлектрик. Қутбиши диэлектрикҳо. Сегнетоэлектрикҳо. Пезоэлектрикҳо. Ҷараёни доимии элекрикӣ. Шартҳои вучуд доштани ҷараёни электрикӣ. Қонуни Ом барои қитъаи занҷир. Қонуни Ом ба намуди фифференсиӣ. Ноқилияти хос. Муқовимати электрикӣ. Қонуни Ҷоул-Ленс.

Кор ва тавоноии ҷараёни электрикӣ. Қувваҳои электроҳаракатдиҳанда. Занҷири электрики сершоҳа. Қоидаҳои Кирхгоф. Майдони магнитӣ. Ҳодисаи магнитнокшвӣ дар ҷисмҳо. Индуксияи майдони магнитӣ. Қонуни Ампер. Қонуни Ампер ба намуди векторӣ. Қувваи Лоренс. Ҳодисаи индуксияи электромагнитӣ. Индуксияи электромагнитӣ. Мушоҳидай ҳодисаи индуксияи электромагнитӣ. Фарқи потенциалҳои васлӣ. Қонуни Волта.

Номгӯи мавзӯъҳои намунавии корҳои лабораторӣ

1. Омузиши раванди ҷамъи ҷараёнҳо
2. Дараҷабандӣ кардани амперметр ва волтметр
3. Омӯзиши майдони электростатикӣ
4. Дараҷабандии термоэлемент
5. Ҷен кардани муқовимати ноқилҳо бо усули купруки ҷараёни доимӣ
6. Тадқиқи занҷири ҷараёни тағирёбанда
7. Ҷен кардани бузургии ташкилдиҳандаи уфуқии майдони магнитии замин

АДАБИЁТ

1. Ҳ.Саъдуллоев, Д.М. Ақдодов. Электр ва магнетизм. Душанбе -2011. С.262.
2. Т.А. Шукурзод, Ҳ. Саъдуллоев, Д.М. Ақдодов., Б.Н. Гулов Майдони магнитӣ, матбааи ДМТ, Душанбе-2019. С. 108

3. Савльев И.В. Курс общей физики, учеб. пособие М.: Наука, 1986-1988 в 3-х томах.
4. Астахов А.В., Широков Ю.М. Курс физики, учеб. пособие в 3-х томах. М.: Наука, 1977-1983.
5. Грабовский Р.И. Курс физики М.: Высшая школа 1985.
6. Трафимова Т.И. Курс физики: М.: Высшая школа 1986.
7. Фриш С.Э., Тиморева А.В., Курси физикаи умумӣ Душанбе, 1961. 3 чилд.
8. Сайдуллоева М. Механика, физикаи молекулавӣ ва термодинамика., Душанбе 1984 с.
9. Детелф Б.М., Яворский А.А. Курс физики – Москва. «Высшая школа», 1989 г.
10. Корҳои лабораторӣ аз электр ва магнетизм (Муратибон X. Саъдуллозода ва Д. Ақдодов) Душанбе, с. 2006.
11. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики – М.: «Наука». 1985 г.
12. А.П. Рымкевич Маҷмӯаи масъалаҳо аз физика. Душанбе, «Маориф», с. 1989.

**Барномаи таълимӣ
аз фанни “Асосҳои назарияи технологияи пешӯдадам”**

Сарсуҳан

Маълум аст, ки ҳама гуна дастовардҳои амалии инсоният аз он ҷумла дастовардҳои илмию техникии он, дар соҳаҳои гуногун фаъолияташ ҳоҳем, наҳоҳем аз се зинаи асосӣ мегузаранд: зинаи ибидӣ - корбасти илмӣ; зинаи дувум корбасти технологӣ ва зинаи сеюм истеҳсолот (моддӣ ва гайримоддӣ). Чи тавре мебинем, технология мавқеи миёнаравро мебозад. Ягон ихтироот ё корбасти илмии беҳтарини бе ичрои корбасти технологӣ рӯйи истеҳсолотро намебинад, яъне маҳсулотро (ҳоҳ моддӣ, ҳоҳ гайримоддӣ) оварида наметавонад, агар чунин бошад, аҳён аҳён ва умри кутоҳ дорад. Аз ин рӯ тарақиёти техникаи мадании инсониятро бе иштироки технологияҳои прогрессивӣ дар соҳаҳои муҳталифу сершумори фаъолияти он тассавур кардан амри маҳол аст.

Технология умуман агар содда карда гӯем, ин тариқа ё тарзи истеҳсолӣ мол ё мавод дар ичрои ягон амале, дар соҳаи истеҳсолоти файри материалӣ, масалан маъориф, маданияту фарҳанг мебошад. Ин гуфтаҳоро худи маънии калима (дар тарҷума аз юнони: техника - тарз, восита, тариқа ва логия – илм) тасдиқ меқунад.

Ҳама гуна технология танҳо дар муқоиса бо дигар технологияҳои пешқадам (прогрессивӣ) ё қафомонда шинохта мешавад. Аз ин рӯ дар ҷомеаҳои гуногун дар дар як вақт чи технологияи одди ё қафомонда ва чӣ технологияҳои прогрессивӣ ҷой доранд, имконияти дар як замон дар тамоми соҳаҳои ҳаёт ҷори намудани танҳо технологияҳои прогрессивиро ҳатто мамлакатҳои пешқадамтарини дунё надоранд.

Ҳар як технологияи нав барои замони муайяни худ прогрессивӣ аст ва бо мурури замон ва тағири талаботҳои рузгор он кӯхна ва қафомонда мешавад.

Муқаддима. Мақсади асоси курси асосҳои назарияи технологияи пешқадам (АНТП) иборат аст аз шиносои мухтасар бо қонуниятиои асосии гузариш дар тири рамзии ИЛМ – технология - истеҳсолот ва технологияҳои прогрессивие, ки ба дастовардҳои илмҳои дақиқ, аз ҷумла физика, химия ва биология асос ёфтаанд.

Асосҳои назарияи технологияҳои пешқадам. Маълумот дар бораи технологияҳои пешқадам. Технологияи химиявӣ. Усули бозкоркард. Нақшаи технологӣ. Усули истеҳсол. Ҳосилнокӣ. Интенсивнокии кори аппарат.

Равандҳои даврӣ ва бефосила. Мағҳуми раванди химиявӣ-технологӣ. Классификатсияи равандҳои химиявӣ-технологӣ. Речай технологӣ. Системаҳои гомогенӣ ва гетерогенӣ дар равандҳои химиявӣ - технологӣ. Мувозинат дар равандҳои технологӣ. Доими мувозинат. Баромади маҳсулот.

Суръати равандҳои технологӣ. Роҳҳои баланд намудаии суръати раванди технологӣ. Схемаҳои технологӣ. Банақшагирии истеҳсолоти химиявӣ ва моделкунонии равандҳои технологияи химиявӣ.

Схемаҳои интегралии микроэлектроники. Микросхемаҳои системаи интегралӣ-мантиқӣ (рақамӣ) ва қиёси (хатти - импулсӣ). Микросхемаҳои интегралӣ - нимноқилий. Элементҳои фаъол ва ғайрифаъоли микросхемаҳои интегралӣ - нимноқилий.

Равандҳои ҳароратии технологияи электронӣ. Характеристикаи умумии равандҳои технологӣ. Соҳти яклухти схемаҳои интегралӣ. Ҳолатҳои диффузионӣ дар равандҳои технологӣ. Эпитаксия. Пассиватсия. Фотолитография.

Равандҳои технологияи низоми огоҳкуни мухофизатӣ. Технологияи истифодаи огоҳкунакҳои мухофизати дар ташакули пешрафти ҷамъият. Технологияи истеҳсоли дастгоҳҳои сигналҳои мухофизатиинахи оптикаи. Истифодаи огоҳкунакҳои зидди сухтор, сенсори ҳаракат ва гармӣ.

Номгӯи мавзӯъҳои намунавии корҳои лабораторӣ

1. Омухтани осцилографи электронии рақамӣ.
2. Омузиши принсиҳи кори микросхемоҳои интегралӣ нимноқили.
3. Омузиши принсиҳи кори микросхемоҳои интегралӣ пайвандӣ.
4. Омузиши кори микросхемаҳои ПБЗ ҳангоми қабули ТВ бо радио қабулкунак.
5. Огоҳкунаки муҳофизатии оптикаи электрони Икар-5.
6. Огоҳкунаки зидди сухтор ИП-212-145М.
7. Омузиши дастгоҳи сигналдиҳии “бонги хатар” УС -1

АДАБИЁТ

1. Бочкина И., Брук В.А. Механическая обработка полупроводниковых материалов. М.: «Высшая школа», 1993,- 387с.
2. Медведов С.М. Введение в технологию полупроводниковых материалов. М.: «Высшая школа», 1998.- 504с.
3. Парфенов О.Д. Гехнология микросхем. М.: Высшая школа, 1999,- 255с.
4. Анохин В.З., Гангаров Е.Г. Практикум по химии и технологии. М.: Высшая школа, 1978,- 191с.
5. Общая химическая технология ч.1-2, М.: Высшая школа, 1988.-236с.
6. Тугов Н.М. Полупроводниковые приборы. М.: Высшая школа, 2005.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Асосҳои электроника”

Сарсуҳан

Фанни «Асосҳои электроника» ҷанбаҳои миқдорӣ ва сифатии равандҳои электромагнитиро дар занҷирҳои электрикӣ ва майдони электромагнитӣ меомӯзад. Электроника табиати таъсири мутақобилаи электронҳоро бо майдонҳои электромагнитӣ ва усулҳои соҳтани дастгоҳҳо ва дастгоҳҳои электронӣ барои табдил додани энергияи электромагнитӣ меомӯзад. Бе электроника дар ягон соҷаи техника дастгоҳҳои ҳозиразамон соҳтан мумкин нест.

Дар назарияи занҷирҳои электрикӣ равандҳо дар минтақаи муайяни фазо бо истифода аз муодилаҳои дифференсиалии алгебрӣ ва оддӣ баррасӣ мешаванд. Дар ин ҳолат, онҳо бо миқдори интегралӣ амал мекунанд, ки консепсияи умумии майдони таҳқиқшавандаро медиҳанд.

Дар навбати худ, дар асоси ин фан бисёр фанҳои маҳсуси минбаъдаи циклҳои муҳандисии барқӣ ва системавӣ соҳта мешаванд, ки бо таҳлили синфҳои мушаххаси системаҳо алоқаманданд, ки дар онҳо усулҳои назарияи схемаҳо таҳия карда шуда, ба онҳо ориентацияи масъала дода мешавад.

Муқаддима. Мақсад, вазифаҳо ва таърихи пайдоиши фанни асосҳои электроника. Вобастагии он бо илмҳои дигари табиатшиносӣ.

Резисторҳо. Мағҳумҳои асосӣ дар бораи асбобҳои радиоченкунӣ. Элементҳои асосии асбобҳои радиоченкунӣ. Резисторҳо. Резисторҳои доимӣ ва тағирёбанда. Резисторҳои мувофиқкунанда ва ғайрихаттӣ. Пайвости параллелӣ ва пайдарпайи резисторҳо. Параметрҳои асосии резисторҳо.

Конденсаторҳо. Конденсаторҳои доимӣ ва тағирёбанда. Намудҳои конденсаторҳо. Пайвости параллелӣ ва пайдарпайи конденсаторҳо. Параметрҳои асосии конденсаторҳо. Истифодаи конденсаторҳо дар занҷирҳои электрӣ. Тарзи ченкунии конденсаторҳо.

Трансформаторҳо. Фалтаки индуктивӣ. Трансформаторҳо. Автотрансформаторҳо. Дросселҳо. Пайвости параллелӣ ва пасиҳамии фалтакҳои индуктивӣ. Индуксияи электромагнитӣ дар трансформаторҳо. Зариби трансформатсия. Воҳиди индуктивӣ. Истифодаи трансформаторҳо, автотрансформаторҳо ва фалтакҳои индуктивӣ.

Номгӯй ва ишораи асосии асбобҳои электрченкунанда. Қимати тақсимоти асбобҳо. Тарзи кори амперметр, вольметр, реостат ва магазини муқовиматҳо. Тарзи гузориши асбобҳо. Тавсифномаи асбобҳои электрченкунанда. Омӯзиши асбобҳои электрченкунанда. Системаи магнитоэлектрикӣ, электромагнитӣ, электродинамикӣ.

Элементҳои асосии асбобҳои электрченкунанда. Муқовиматҳо. муқовимати доимӣ ва тағийирёбанда. Муайян намудани қиматҳои додашуда дар муқовиматҳо ишораи муқовиматҳо. Пайвости пасиҳамӣ ва параллели муқовиматҳо. Потенсиометрҳо. Муқовиматҳои симӣ ва пардагӣ. Реостат. Воҳиди муқовимат.

Диодҳо, транзисторҳо ва микросхемаҳо. Диодҳои лампагӣ ва нимноқилиӣ. Транзисторҳо. Ишораи диодҳо ва транзисторҳо. Соҳаи дохилии диодҳо. Стабилизаторҳо, ишораҳо ва тарзи истифодаю ченкунии онҳо. Транзисторҳои майдонӣ, тиристорҳо, микросхемаҳо ва тарзи ченкунии онҳо.

Тарзи кори асбобҳои электрченкунанда Амперметр, миллиамперметр, микросперметр. Волтметр. Гальванометр. Волтметри лампагӣ. Волтметри электронӣ. Асбобҳои комбинанатсиунонидашуда (АВО-метр). Ваттметрҳо. Ченкунии ҷараёни доими ва тағирёбанда, шиддати доими ва тағирёбанда. Ченкунии ғунҷоишҳо. Усули компенсационӣ. Тавсифномаи асбобҳои электрченкунанда. Ҳудуди ченкуниӣ. Истифодаи асбобҳои электрченкунанда.

Осциллографҳо. Тарзи кор ва усули истифодабарии осциллографҳо. Найчаҳои электронӣ. Блок-схемаҳои остварилографҳо.

Генераторҳо Генераторҳо. Генераторҳои доимӣ ва тағиیرёбанд. Генераторҳои шиддатҳои аррагӣ. Соҳти генераторҳо. Тарзи кор ва усули истифодабарии генераторҳо.

Номгӯи мавзӯъҳои намунавии корҳои лабораторӣ

1. Ченкуни чараёни доимӣ ва тағиирёбанд ба воситаи асбобҳои ченкунанда.
2. Ҳисобкуни муқовимати шунт ва муайян намудани саҳвияти ченкунӣ.
3. Омӯхтани асбобҳои баркченкунанда: АВОметр, волтметрҳои электронӣ.
4. Омӯзиши тарзи кори генераторҳои басомадҳои паст ва баланд.
5. Омӯзиши характеристикаи волтамперии диодҳои нимноқилий. (стабилитрон, диоди Шотки ва диоди нурафкан).
6. Омӯзиши тарзи кори транзистори биполярӣ.
7. Омӯзиши тарзи кори транзистори майдонии намуди BS170 биполярӣ.
8. Омӯзиши тиристорҳо ва росткунакҳои идорашаванда.
9. Омӯзиши асбобҳои электронии қиёси дар пурткунандаҳои оператсионӣ.
10. Омӯзиши кори осцилографи электронӣ.
11. Омӯзиши элементҳои мантиқи дар микросхемаҳои интегралӣ.

АДАБИЁТ

1. Жеребцов И. П. Основы электроники. //Радио и связь. - М.: 1985.
2. Справочник радиомеханика Бродский М. А. –Минск: Высшая школа 2004. 320с.
3. Эрл Д. Гейтс. Введение в электронику. Ростов- на – Дону: Феникс. 1998. 640с.
4. С. Мисриён. Резисторҳо ва конденсаторҳо. Дастури методӣ барои донишҷӯёни факултаҳои физика. 2003.
5. Султонов Н.С., Ҳукматов А. Асосҳои электроника. Қисми I ва II. 2007.
6. Хатунцев Ю.Л., Лобарев А.С. Основы электроники. –М., 2000.
7. Бобылов Ю.И. Физические основы электроники. МГГУ, 2005. 290 стр.
8. Барыбин А.А., Сидоров В.Г. Физико-технологические основы электроники. Изд-во Лань. 2006.
9. С.Ёкубов. Асосҳои электроника. Душанбе. 1998. 226 саҳ.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Асосҳои электротехника”

Сарсухан

Электротехника аз ду калима – *электро* ва *техника* гирифта шуда илм дар бораи татбиқи энергияи электрикӣ дар ҷамъияти инсонӣ ва инчунин соҳаи техникие, ки ба татбиқи энергияи электрикӣ дар ҳоҷагии ҳалқ, рӯзғор сарукор дорад.

Электротехника аз аввали асри 18 дар заминаи дурударози таълимот доир ба электр ва магнетизм ба вучуд омодааст. Тараққиёти минбаъдаи электротехника боиси пайдоиш ва инкишофи техникаи галваниӣ, техникаи тавлид ва истифодаи рӯшнӣ, радиотехника, техникаи шиддатҳои баланд, назарияи занҷирҳои электрикӣ ва ғайра гардид. Ба гурӯҳи асбобҳои галванотехникӣ асбобҳое дохил мешаванд, ки қувва ҷраён ё шиддати электрикӣ ниҳоят камро ҳис карда метавонанд.

Муқаддима

Дар курси мазкур дар бораи усули ҳосилнамудани ҚЭХ, занҷирҳои сефаза, асбобҳои барқченкунанда, транформаторҳои якфаза ва сефаза, муҳаррикҳои асинхронӣ ва синхронӣ маълумот дода мешавад. Инчунин дар бораи стабилизаторҳои ҷараёни тағирёбанда, диодҳо, тиристорҳо, машинаҳои ҷараёнҳои доимӣ ва татбиқи онҳо да ҳоҷагии ҳалқ омӯхта ва таҳлил карда мешавад.

Маълумоти умумӣ дар бораи электротехника. Тарзи ҳосил намудани қувваи электроҳаракатдиҳандай тағирёбанда. Занҷири электрикӣ. Қонуни асосии назарияи занҷирҳои электрикӣ барои қитъаи занҷир. Қонуни Ом барои ҷараёни доимӣ. Қонуни Ом барои занҷири сарбаст. Қонуни умумии Ом.

Асбобҳои электрченкунанда. Класификатсияи асбобҳои электрченкунанда. Системаҳои магнитоэлектрикӣ. Системаҳои электромагнитӣ. Асбобҳои электродинамикӣ. Системаҳои индуксионӣ. Иштибоҳи ҷенқунии электрӣ. Иштибоҳи мутлақ. Иштибоҳи нисбӣ. Иштибоҳи (саҳвияти) нисбии овардашуда. Ҷузъҳои асбобҳои электр ҷенкунанда. Ишораҳои шартӣ дар ҷадвали асбобҳо. Ишораҳои шартии ситетами асбобҳо.

Пайвости R, L ва C. Пайвости пайдарпаи R, L ва C. Пайвости пайдарпай ва мувозии муқовиматҳо. Резонанси шиддат. Пайвости параллели R, L ва C. Пайвости пайдарпай ва мувозин конденсаторҳо.

Усулҳои таҳлили занҷирҳои электрикӣ. Занҷири электрикӣ ҷараёни тағирёбанда. Идуктивияти ғалтак. Қонуни якум ва дуюми Кирхгоф.

Чараёни сефаза. Тарзи сохтани системаи сефаза. Тавоноии чараёни сефаза. Пайвасти ситорагии манбай таъминот. Тарзи пайвасти бор дар пайвасти ситорагӣ.

Трансформаторҳои ченқунанда. Сохт ва тарзи кори трансформаторҳои якфаза. Автотрансформаторҳо. Речай кории трансформатор. Речай бебор, корӣ ва расиши кӯтоҳ. Трансформаторҳои ченқунанда. Схемаи пайваст ва ишораи шартии он. Трансформаторҳои сефаза.

Мошинҳои чараёни тағирёбанда. Классификатсияи мошинҳои чараёни тағийирёбанда. Тарзи кор ва соҳти муҳаррики ассинхронӣ. Майдони магнитӣ чархзанандай системаи сефаза. Суръати чархзании майдони магнитӣ. Фециши муҳаррии ассинхронӣ. Майдони магнитӣ, ҚЭҲ ва чараёни муҳаррики ассинхронӣ. Диаграммаи вектории муҳаррики ассинхронӣ. Бакордарории муҳаррики асинхронӣ. Муҳаррикҳои ассинхронии якфаза. Тадбиқи муҳаррикҳои сефазаи ассинхронӣ.

Сохт ва тарзи кори генераторҳои синхронӣ. Сохти генератори синхронӣ. ҚЭҲ-и генератори синхронӣ. Реаксияи яккор. Характеристикаҳои асосии генератори синхронӣ. Диаграммаи вектории генератори синхронӣ. Кори генератори синхронӣ мувози бо шабака. Баргарданандагии мошинаҳои синхронӣ. Тарзи кори муҳаррикҳои синхронӣ реактивӣ. Тадбиқи муҳаррикҳои синхронӣ.

Номгӯйи мавзӯъҳои намунавии корҳои лабораторӣ

1. Хатогии ченқунӣ дар асбобҳои электрченқунанда.
2. Трансформатори якфаза
3. Идора кардани муҳаррики асинхронии сефазагӣ
4. Озмоиши муҳаррики чараёни доимӣ
5. Озмоиши генератори чараёни доимӣ
6. Росткунаки якфазагии дорои полои ҳамворкунанда
7. Стабилизатори ҳиддат

АДАБИЁТ

1. С. Мисриён, Қ. Комилов “Электротехника” қ. 1. Матбаи ДМТ, Душанбе – 2013., сах 349
2. Осипов Ю.М., Петров Е.А. Анализ разветвленных цепей постоянного и переменного тока. -СПбГИТМО (ТУ), 1998.
3. Общая электротехника. Под.ред Ат Блаткина, М., Из-во «Энергия», 1999.-486 с.
4. Основы электротехники. -М.:ОНТИ., 2000. -887с.
5. Евсюков А. А. Электротехника. МгПросвещение, 2002,- 284 с.
6. Электротехника //Под. ред. Б.Г. Герасимова М.: Высшая школа, 2003. 512с.

7. Добротворский И.Н. Лабораторный практикум по основам теории цепей. 2006 г.
8. Теоретические основы электротехники с основами электроники. А.Григорьев, М.: Энергия. 2007.

**Барномаи таълимӣ
аз фанни “Асосҳои радиотехника”**

Сарсухан

Фани асосҳои радиотехника, моҳияти физикии ҳодисаҳои дар аппаратҳои радиотехника ба амал омадаро меомузад; усулҳои интиқол, қабул ва коркарди сигналҳо, диапазони басомадҳои истифодашаванд, асосҳои технологияи антенна-фидер, принципҳои соҳтани дастгоҳҳо ва системаҳои алоқаи радио; таъинот, шароити кор, принципҳои соҳт, схемаҳои блоки системаҳои телекоммуникатсия, роҳҳои муаррифӣ ва табдил додани паёмҳо, сигналҳо ва интерференсияҳо; принципҳои соҳт ва хусусиятҳои системаҳои телекоммуникатсионӣ бо басомад, вақт ва мултиплекси код; мағҳумҳои асосии шабакаҳои рақамӣ бо хидматҳои интегралӣ ва шабакаҳои интеллектуалиӣ; шабакаҳои телекоммуникатсионӣ бо масири иттилоотӣ (шабакаҳои гиреҳӣ), коммутации схемаҳо, коммутации паёмҳо, усулҳои коммутации пакетҳо, таъхирҳо, талафот ва бандҳо дар шабакаҳои коммутатсионӣ, концепсияи идорақунни ҷараёни дар шабакаҳои пакетӣ, тамоюлҳои асосии рушди муосир системаҳои телекоммуникация ва радио, интеграции хизматҳои алоқа дар асоси ягонаи технологияи рақамӣ.

Муқадима. Радиотехника илмест, ки лаппишҳои электромагнитӣ ва мавҷҳои диапазони радио, усулҳои тавлид, тақвият, табдилдиҳӣ, радиатсия ва қабул, инчунин истифодаи онҳо барои интиқоли иттилоотро меомӯзад, як қисми техникаи электротехникӣ, ки усулҳои интиқол ва қабули радиоро дар бар мегирад, коркарди сигнал, лоиҳакаший ва истеҳсоли асбобҳои радиоиро меомӯзад.

Сигналҳо. Ахбор ва сигналӣ ахбор. Радиосигналҳо. Олотҳои радиоалоқа. Хелҳои радиоалоқа. Сигнали амплитуда мудулятсияшуда (АМ) ва таркиби спектралии он. Намудҳои модулятсия. Модулятсияи басомадӣ ва таркиби спектралии он. Модулятсияҳои базавӣ, турӣ, коллекторӣ ва анодӣ. Теоремаи Котельников.

Занҷирҳои хаттӣ. Контури лаппиши пай дар пай ва параметрҳои он. Характеристикаи басомадии он. Контури лаппиши параллел. Муқовимати пурраи контур. Характеристикаи амплитудӣ – фазавӣ.

Истифодаи контур. Контури алоқаманд, коэффициенти алоқа. Алоқаи суст, зўр ва критикий. Контурҳои алоқаманд чун поло. Полоҳои пастбасомад ва баландбасомад. Занҷирҳои дифференсионӣ ва интегронӣ. **Элементҳои ноҳаттӣ.** Р-п гузариш ва ҷараёнҳои он. Диодҳои нимноқилий. Характеристика ва параметрҳои он. Транзистор. Соҳт ва протсесҳои физикий. Ҷараёнҳои транзистор. Характеристикаҳои транзистор. Параметрҳои характеристикии транзистор. (h - параметрҳо.) Транзисторҳои майдонӣ. Равандҳои физикий. Характеристикаҳо. МДН (металл-диэлектрик-нимноқил) ва МОН (металл-окис-нимноқил) транзисторҳо.

Тақвиятдехҳо. Речаҳои кории транзистор: фаъол, сершавӣ ва қатшавӣ. Схемаҳои стабилизатсия ва таъмини речаи транзисторҳо. Речаи зинаҳои тақвиятдех.

Хосиятҳои тақвиятдехии транзистор ҳангоми пайваст бо схемаҳои умумиэмиттер (УЭ), умумибаза (УБ) ва умумиколлектор (УК). Тақвиятдехи пастбасомади УЭ. Ҳисоби параметрҳои тақвиятдех. Таҳлили тақвиятдехи дузинагии умумиэмиттер. Каскад ва схемаи он. h - параметрҳои тақвиятдехи каскадӣ. Таҳрифи басомадӣ дар тақвиятдех. Хосиятҳои басомадии тақвиятдех дар соҳаи басомадҳои паст ва баланд. Алоқаи акс дар тақвиятдехҳо. Таъсири алоқаи акс ба параметрҳои тақвиятдех. Намудҳои алоқаи акс. Тақвиятдехи тавоноии яктақта ва дутакта. Ҳусусиятҳои онҳо.

Фазаинверторҳо ва намудҳои он. Тақвиятдехи резонансӣ. Пайвости том ва ҷузъии контур дар тақвиятдехи резонансӣ. Тақвиятдехи соҳавӣ (тақвиятдехи басомади мобайнӣ). Характеристикаи басомадӣ. Тақвиятдехи соҳавии пастбасомад. Алоқаи акси басомади вобаста ба воситаи пули дугонаи Вин. Тақвиятдехи ҷараёни доимии якманбагӣ ва думанбагӣ. Ҳусусиятҳои он.

Дрейфи нули. Тақвиятдехи ҷараёни доимии дифференсиалий (КЧД). Тақвиятдехи оператсионӣ. Таҳлили схемаи тақвиятдехи оператсионии К140УД1. Схемаҳои асосии пайваст (инверсиякунанда, такроркунак ва ф.) **Олотҳои радиотехникаи ноҳаттӣ.** Детекторҳо ва намудҳои он (амплитудӣ, басомадӣ, фазавӣ, таносуб). Табдилдиҳаки басомад. Тағироти спектралии сигнал дар табдилдиҳак. Генераторҳо. LC-автогенераторҳо. Схемаҳои генераторҳои худангезиш. Намудҳои транзисторӣ. Муодилаи дифференсиалии автогенератор. Баланси фаз ва амплитудаҳои RC-генераторҳо.

Манбаҳои шиддати доимӣ. Росткунакҳо ва намудҳои он. Полоҳо ва намудҳои он. Тасбитгари параметрӣ ва компенсатсионӣ.

Қабулкунакхо. Таснифи қабулкунакхо. Қабулкунаки детекторӣ, тақвияти бевосита, рефлексӣ ва супергетеродин.

Номгӯйи мавзӯъҳои намунавии корҳои лабораторӣ

1. Тадқиқи росткунаки нимноқилий.
2. Тадқиқи полоҳои ҳамворкунанда.
3. Тасбитгари шиддат.
4. Муайян кардани басомади ҳудудии транзистор.
5. Тадқиқи қувватфизои садобасомади умумиэmittер.
6. Қувватфизои дорои алоқаи чаппаи манғӣ.
7. Тадқиқи қувватфизои тавоноии яктакта.
8. Тадқиқи қувватфизои тавоноии дутакта.
9. Омӯзиши қувватфизои резонансӣ.
10. Тадқиқи хосиятҳои контури лаппиш.
11. Омӯхтани генератори LC.
12. Омӯхтани генератори RC.
13. Омӯзиши қабулкунаки тақвияти бевосита.
14. Омӯзиши қувватфизои оператсионӣ.
15. Омӯзиши қувватфизои ҷараёни доимӣ.
16. Омӯзиши такроркунаки эмиттери.
17. Омӯзиши мультивибратор.
18. Тадқиқи кори генераторҳои аррашакл.
19. Омӯзиши схемаҳои тағзияи транзисторҳо.
20. Омӯзиши кори қабулкунаки бевосита.

АДАБИЁТ

1. Манаев Е. И., Основы радиоэлектроники, -М:. Высшая школа. 1990. 570с.
2. Гоноровский И. С., Радиотехнические цепи и сигналы, М: Высшая школа. 1991. 570с.
3. Харовец П., Хилл У., Искусство схемотехники, М: Просвещение, 1984. 584с.
4. Кояцкос А. А., Основы радиоэлектроники, М: 1988.
5. Гершензон Е.М., Радиотехника, М: 1990.
6. Бобылов Ю.И. Физические основы электроники. МГГУ, 2005. 290стр
7. Барыбин А.А., Сидоров В.Г. Физико-технологические основы электроники. Изд-во Лань. 2006
8. Султонов Н.С., Ҳукматов А. Асосҳои электроника. Ҷисми I ва II. 2007.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Техникаи алоқа”

Сарсухан

Фанни техникаи алоқа, моҳияти физикии ҳодисаҳои интиқоли сигнал ё маълумотро дар аппаратҳои радиотехника ба амал омадаро меомузад; усулҳои интиқол, қабул ва коркарди сигналҳо, диапазони басомадҳои истифодашаванд, асосҳои технологияи антенна-фидер, принципҳои соҳтани дастгоҳҳо ва системаҳои алоқаи радио; таъинот, шароити кор, принципҳои соҳт, схемаҳои блоки системаҳои телекоммуникатсия, роҳҳои муаррифӣ ва табдил додани паёмҳо, сигналҳо ва интерференсияҳо; принципҳои соҳт ва хусусиятҳои системаҳои телекоммуникатсионӣ бо басомад, вақт ва мултиплекси код; мағҳумҳои асосии шабакаҳои рақамӣ бо хидматҳои интегралӣ ва шабакаҳои интеллектуалий; шабакаҳои телекоммуникатсионӣ бо масири иттилоотӣ (шабакаҳои гиреҳӣ), коммутацияи схемаҳо, коммутацияи паёмҳо, усулҳои коммутации пакетҳо, таъхирҳо, талафот ва бандҳо дар шабакаҳои коммутатсионӣ, консепсияи идоракуни чараёни дар шабакаҳои пакетӣ, тамоюлҳои асосии рушди мусир системаҳои телекоммуникация ва радио, интеграции хизматҳои алоқа дар асоси ягонаи технологийи рақамӣ.

Муқаддима. Имрӯз, коммуникатсия дар ҷаҳони мо нақши муҳим мебозад. Ва агар пештар барои интиқоли иттилоот ноқилҳои мис ва симҳо истифода мешуданд, ҳоло вақти технологияҳои интиқоли маълумот бесим ва кабелҳои нахи оптикӣ расидааст. Ҳоло, занги телефонӣ ба он тарафи ҷаҳон (масалан, аз Русия ба Амрико) ё зеркашии оҳанги дӯстдоштаи худро аз интернет, ки дар ягон сайти Австралия ҷойгир аст, мо ҳатто фикр намекунем, ки мо чӣ гуна идора мекунем барои ин кор. Ва ин ба шарофати истифодаи интиқоли маълумотбесим ва кабелҳои нахи оптикӣ рӯй медиҳад. Барои пайваст кардани одамон, ба ҳамдигар наздик кардани онҳо ва ё ба манбаи дилҳоҳи ахбор, бояд китъаҳоро пайваст кард. Ҳоло мубодилаи ахбор дар байни китъаҳо асосан ба воситаи кабелҳои нахи оптикаи зериobi ба амал бароварда мешавад.

Сигналҳо. Схемаҳои алоқа. Намудҳои маълумот. Тассавуроти тайфии сигнал. Тассавуроти вақтии сигнал. Функцияи бефосилаи вакт ва ҳисоби он. Теоремаи Котелников. Характеристикаи асосии сигнал.

Ҳатҳои алоқаи нахи оптикӣ ҳамчун консепсия. Нахи оптикаи алоқа. Элементҳои асосии нахи оптикаи ҳати алоқа. Световод, принципи ва хосияти он. Ҳати алоқа дар барандаҳои симметри. Дастгоҳи қабулу интиқоли каналҳои алоқаи лазерӣ. Модулятор ба ҳати алоқаи оптикӣ.

Каналҳои алоқа. Канали алоқа. Тақвиятдиҳи ё сустшавии сигнал. Модулятсия. Сабт ва таҷдид босуръатҳои гуногун. Кодгузори. Модулятсияи амплитуди-импулси. Модулятсияи импулси ба давомноки. Модулятсияи басомади-импулси. Модулятсияи фазагӣ-импулси. Кодиронидан. Коди ФЕНО. Коди БОДЭ. Коде МОРЗЕ. Кодиронидани оптимальӣ. Сигнал ҳамчун равандӣ ногаҳони. Микдори ахборот.

Халалрасонҳои алоқа. Халалрасонҳои оддитивӣ. Халалрасонҳои эквивалентӣ. Халалрасонҳоисаноатӣ. Халалрасонҳоатмосферӣ. Халалрасонҳои кайҳонӣ. Халалрасонҳои флуктуатсионӣ. Халалрасонҳои ҳароратӣ. Тавоноии миёнаи флуктуатсионӣ. Кимити миёнаи тавоноии халалрасонҳо дар алоқа. Коэффициенти пахшкунии халалрасонҳо. Детекторӣ. Мавҷҳои мутавасеъ.

Номгӯйи мавзӯъҳои намунавии корҳои лабораторӣ

1. Омузиши интиҳоби васоити интиқол ва қабули радиомавҷҳо.
2. Омузиши РПУ бо мавҷудияти радиоканал.
3. Ченкуни дар хати коаксиалии нақлкуни ва усулҳои мутобиқкунӣ.
4. Омузиши соҳаи гузаронандагии нахи оптикаи хати алоқа.
5. Омузиши соҳаи гузаронандагии кабели коаксиалии хати алоқа.
6. Омузиши соҳаи гузаронандагии кабели мавҷи печони хати алоқа.

АДАБИЁТ

1. Харкевич А.А. Очерки общей теории связи. Радио и связь, 2000. -202 с.
2. Костиков Ю.В. Техника связи. ., Энергоатомиздат. Ленинград, 1990. – 342с.
3. Родина О.В. Хатҳои алоқаи нахи оптикӣ / О.В. Ватан - М.:, 2009 - 400с.
4. Справочник по радиоэлектронике. Под общей ред. А.А. Куликовского. Изд-во «Энергия» т.2. 2000, 536с.
5. Жеребцов И.П. Основы электроники. – 5-е изд., Энергоатомиздат. Ленинград, 1989. – 352с.
6. Электродинамический расчет характеристик излучения полосковых антенн. Б.А. Панченко, С.Т.Князев и др. –М.: Радио и связь, 2002 - 253 с.

ФАСЛИ П.

БАРНОМАИ ФАНҲОИ ИНТИХОЙ.

Барномаи таълимӣ
аз фанни “Асосҳои пезоэлектрикҳо”

Сарсухан

Асосҳои пезоэлектрикҳо дар ташаккулёбии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландиҳтиносӣ соҳаи электроника мавқеи асосӣ ишғол намудааст. Ҳангоми тадриси он ба донишҷӯён маълумоти мушаххас оиди соҳт ва тарзи кори асбобҳои ҷенқунанд, ҳисоб намудани шкалаҳои нишондодашуда, ҳатогиҳои асбоб ва истифодаи онҳо ҳангоми ташхис ва таҳлил пешкаш карда мешаванд.

Мақсади омӯзонидани фан васеъ гардонидани доираи фаҳмиши донишҷӯ оиди маълумоти пурра нисбат ба элементҳои электронӣ, параметрҳои элементҳои асосии схемаҳои резонансӣ, тавсифи сегнотоэлектрикҳо ва пезоэлектрикҳо, ҳодисаи пайдоиши зарядҳои электрикӣ ҳангоми тазиқи баъзе булурҳо таҳти таъсири майдони электрикӣ мебошад.

Муқаддима

Аввалин маротиба ҳодисаи пезоэлектрикӣ дар квартс аз тарафи Ж. Кьюри соли 1880 омӯхта шудааст. То замони ҳозира 1200 ҳодисаи пезоэлектрикӣ дар моддаҳо кашф карда шудааст. Ҳодисаи пезоэлектрикӣ дар пезотехника васеъ истифода мешавад: табдилгари электромеханикӣ, тасбитгари шиддат, тасбитгари квартсӣ, положи радиотехникии басомадҳо, пезометрҳо, пезоэлектрсанҷ, пезомикрофон, пезотелефон, пезорезонатор, пезохимия ва ғ. Пъеза аз калимаи юнонии *pieso* гирифта шуда маънояш фишурда шуда истодаам мебошад. Пъеза воҳиди фишор ва шиддати механикӣ дар системаи воҳидҳои МТС мебошад. $1 \text{ пз} = 103 \text{ Па} = 1 \text{ кПа}$. Ферромагнетик ин моддае, ки дар ҳолати саҳти булурӣ мавҷуд аст ва хосиятҳои ферромагнитӣ зоҳир мекунад. Ферромагнетикҳо хосияти муҳиме доранд, ки майдони магнитии доҳили онҳо назар ба сабабгори ҳуд, яъне майдони магнитии беруна садҳо ва ҳатто ҳазорҳо маротиба зуртар буда метавонанд. Резонанс гуфта ҳодисаи якбора баланд шудани амплитудаи лаппишҳои маҷбурии системаи лаппанда дар натиҷаи бо басомади таъсироти даврии беруна баробар омадани басомади лаппиши система.

Пезоэлектрият. Ҳодисаи пезоэлектрият. Эффекти пезоэлектрикӣ. Эффекти пезоэлектрикии бевосита. Эффекти пезоэлектрикии роста.

Эффекти пезоэлектрикӣ дар кварцҳо, турмалин намакҳои сегнетӣ, титанати барий ва дигар намакҳо. Домини ферромагнитӣ. Домени сегнотоэлектрикӣ. Домени электрикӣ.

Маводҳои пезоэлектрикӣ. Маводҳои пезоэлектрикӣ. Моддаҳои кристаллӣ ва поликристаллии хосиятҳои хуби пезоэлектрикӣ дошта. Табдилгари пезоэлектрикӣ. Хосияти чандрии пезоэлемент. Нуфузпазирии диэлектрикӣ пезоэлементҳо. Характеристикаҳои асосии моддаҳои пезоэлектрикӣ. Вобастагии басомади резонанс аз ҳарорат дар пезоэлементҳо. Устувории ҳароратӣ. Мустаҳкамии механикӣ. Талафи хурд ва намтобоварӣ. Камбудиҳои пезоэлементҳо.

Асбоҳои пезоэлектрикӣ. Пезометрҳо, соҳт, тарзи кори онҳо ва усули ченкунӣ. Манометри пезоэлектрикӣ, соҳт, тарзи кор ва усули ченкунии онҳо. Истифодаи эффекти пезоэлектрикӣ барои чен кадани фишорҳои паст. Табдилгари пезоэлектрикӣ. Соҳаҳои истифодабарии табдилгари пезоэлектрикӣ. Резонатори пезоэлектрикӣ. Соҳт ва тарзи кори резонатори пезоэлектрикӣ. Характеристикаҳои асосии резонаторҳои пезоэлектрикӣ

Генератор бо резонатори кварсӣ. Параметрӣ (хосият)ҳои резонатори кварсӣ. Генератор бо резонатори кварсӣ (резонанзо). Резонансзои кварсӣ ва параметрҳои он. Шарти ташкили генераторҳои кварсӣ. Сифати генератори кварсӣ. Генераторҳои доимиятшон баланд. Генераторҳои микросхема-рақами ва мантиқи. Схемаҳои амалии генераторҳои кварсӣ.

АДАБИЁТ

1. Курс физики электричество. Р.Ф.Телеснин., В.Ф.Яковлев. М.1960
2. М.Р.Б. Вып.№66, Импульсные устройства на микросхемах, М. “Радио и связь” 1991.
3. Физический энциклопедический словарь т.4. М.1965
4. Курс общей физики, И.В.Савельев, Т.2. М. “Наука” 1978.
5. Пезоэлектричество и его практические применения. У.Кеди. М.1949.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Технологияи элементҳои офтобӣ”

Сарсухан

Дар технологияи тайёр намудани батареяҳои офтобӣ афзалиятҳои усули фотоэлектрикӣ ҳосил намудани энергия ва самтҳои тараққиёти дастгоҳҳои фотоэлектрики нақши муҳим мебозад. Маводҳое, ки барои сохтани батареяҳои офтобӣ истифода мешаванд бояд хосиятҳои маҳсус доша бошанд. Тадқиқотҳоро оид ба кор карда баромадани энергияи ояндаи офтобӣ бо истифода аз принципҳои нави физикӣ, маводҳо ва

конструкцияҳо таҳлил намуда, дастгоҳҳое сохтан мумкин аст, ки тамоми спектри шуоъҳои офтобиро пурра истифода бурда тавонад.

Муқаддима

Барои бевосита табдил додани энергия рӯшнои ба энергияи электрики фотоэлементҳо (ФЭ) пешбини шудаанд. Асосан ФЭ аз маводи нимноқили ғайриякчинса, ки асоси он кремний мебошад тайёр карда мешавад. Принципи чунин элемент бо фотоэффект дохила асос карда шудааст, ки бо таъсири афканишоти рӯшноии байни ду нимноқил ҳаргуна хосияти электрикии ҷараёни электрики пайдо мешавад.

Ҳодисаи бо таъсири рӯшнои аз моддаҳо озодшавии электронҳоро фотоэффект меноманд. Дар натиҷа як қисми энергияи фотонҳо ба электронҳои модда дода мешаванд.

Барои ҷисмҳои саҳт ва моеъ фотоэффекти беруна ва дохилӣ мавҷуд аст. Ҳангоми фотоэффекти (ФЭ) беруна дар натиҷаи фурубарии фотонҳо электронҳои қабати берунаи металҳо озод мешаванд. Дар мавриди ФЭ дохили электронҳои қабатии дохилии нимноқилҳо ва диэлектрикҳо озод шуда, мавқеи худро дигар меқунанд. Дар натиҷа дар дохили модда соҳаҳои дори зарядҳои мусбат ва манғӣ пайдо мешаванд. Ҳодисаи фотоионизатсия (кандашавии электронҳо аз атомҳо ва молекулаҳои газ дар зери таъсири рушной) ба вучуд меояд.

Маълумоти умуми дар бораи фанни технологияи элементҳои офтобӣ.

Муқаддима. Элементҳои офтобӣ ва истифодабарии онҳо. Ҳодисаҳои фотоэлектрикӣ дар нимноқилҳои гуногун. Технологияи тайёр кардани p-n гузаришҳо ва хосиятҳои онҳо. Хосиятҳои фотоэлектрикӣи p-n гузариш. Технология тайёр кардани элементҳои офтобӣ дар асоси нимноқилҳои монокристалӣ, поликристалӣ ва аморфӣ. Технологияи тайёр намудани элементҳои офтобӣ бо тамоси Шоттки ва дар асоси p-n гузариш. Хосиятҳои фотоэлектрикӣ асбобҳо дар асоси тамоси Шоттки.

Технология тайёр кардани элементҳои офтобӣ дар асоси нимноқилҳои монокристалӣ. Хосиятҳои маводҳое, ки дар технологияи сохтани элементҳои офтобӣ истифода мешаванд. Технологияи тайёр кардани элементҳои офтобӣ дар асоси кремний ва теллуриди кадмии монокристалӣ. Характеристикаҳои волт-амперӣ ва параметрҳои элементҳои офтобии дар асоси монокристалҳо сохта шудаанд, технологияи тайёр кардани модулҳои офтобӣ дар асоси онҳо. ККФ элементҳои офтобӣ.

Технологияи тайёр намудани элементҳои офтобӣ дар асоси наносохторҳо ва пардаҳои нимноқилиӣ. Технологияи тайёр кардани элеменҳои офтобӣ дар асоси пардаҳои пайвастагиҳои нимноқилии A^3B^5 ва A^2B^6 . Элементҳои

офтобӣ дар асоси пардаҳои теллуриди кадмий ва арсениди галлий дар болои таҳлавҳаи полимерӣ ва нимноқилҳои мокристаллӣ. Технологияи тайёр кардани элементҳои офтобӣ дар асоси пардаҳои нимноқили дар болои таҳлавҳаи пулодӣ. Технологияи тайёр кардани модулҳои элементҳои офтобии намуди каскадӣ ва истифодабарии онҳо. Технологияи тайёр кардани элементҳои офтобӣ дар асоси пардаҳои поликристалии теллуриди кадмий. Технологияи тайёр намудани элементҳои офтобӣ дар асоси наносохторҳо. Характеристикаҳои волтамперӣ, параметрҳои элементҳои офтобии дар асоси пардаҳо соҳташуда.

Тарзи кори асбобҳои фотоэлектрикӣ. Соҳт ва тарзи кори фоторезисторҳо. Тарзи кори фотодиодҳо, диодҳои нурафкан, характеристика ва параметрҳои онҳо. Фотоэлементҳои нимноқилий, соҳт ва тарзи кори онҳо, характеристика ва параметрҳо. Хосиятҳои маводҳое, ки дар технологияи соҳтани элементҳои офтобӣ истифода мешаванд. Элементҳои офтобӣ дар асоси кремнии аморфӣ. ККФ элементҳои офтобӣ дар асоси кремнии аморфӣ, характеристика ва параметрҳои онҳо.

Номгӯйи мавзӯъҳои намунавии корҳои лабораторӣ

1. Омӯзиши хосиятҳои фотодиод ва диоди нурафкан
2. Омӯзиши характеристикаҳои равшаннокӣ ва волтамперии фоторезисторҳо
3. Омӯзиши хосиятҳои фотодиодҳои нимноқилий
4. Фотогузаронандагии нимноқилҳо ва омӯзиши хосиятҳои фоторезисторҳо
5. Омӯзиши фотоэффект дар нимноқилҳо бо истифодаи фотодиод.

АДАБИЁТ

1. Афанасьев В.П., Теруков В.И., Шерченков А.А. Тонкопленочные солнечные элементы на основе кремния. 2-е изд//СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2011. - 168 с.
2. Бекиров Э.А., Воскресенская С.Н., Химич А.П. Расчет системы автономного энергоснабжения с использованием фотоэлектрических преобразователей. Методическое пособие для дипломного проектирования//Симферополь - Национальная академия природоохранного и курортного строительства, 2010 г. 83 стр.
3. Бокрис Дж.О'М., Везироглу Т.Н., Смит Д. Солнечно-водородная энергия. Сила, способная спасти мир//Пер. с англ. Дуников Д. О. -М.: Изд-во МЭИ, 2002. 164 с.
4. 6. Виссарионов В.И., Дерюгина Г.В. Солнечная энергетика//М., Изд. дом МЭИ, 2008, 276с.

5. Грилихес В.А. Солнечные космические энергостанции//СПб: Союз, 2006. 182 с.
6. Даффи Дж.А., Бекман У.А. Тепловые процессы с использованием солнечной энергии//М.: Свет, 2007г. -- 413 с.
7. Рывкин С.М. Фотоэлектрические явления в полупроводниках. Москва., Физматгиз, 1963г.
8. Ершов А.А. Солнечная энергетика//Москва, "ЗНАНИЕ", 1974 г. 120 с
9. Казаченко С.В., Кибовский С.А. и др. Солнечная энергетика//Киев-Симферополь, 2008. - 201 с.
10. Колтун М.М.- Оптика и метрология солнечных элементов// М.: Изд-во МЭИ 2005 г. - стр. 280
11. Малевский Ю.Н., Колтун М.М. Солнечная энергетика// М.: МИР, 2009 г, - 196 с.
12. Плесков Ю.В. Фотоэлектрохимическое преобразование солнечной энергии// М.: Химия, 2008. - 176 с.
13. Раушенбах Г. Справочник по проектированию солнечных батарей// Пер. с англ. - М.: Энергоиздат, 2003. - 360 с.

**Барномаи таълимӣ
аз фанни “Электроникии ҷисми саҳт”
Сарсухан**

Инқилоби мусавири илмию техникий ва гузаштан аз ҷомеаи индустрialiй ба ҷомеаи иттилоотӣ бештар аз ҳисоби баланд бардоштани ҳосилнокии меҳнати ақлӣ аз ҳисоби технологияҳои иттилоотӣ вобаста аст, ки асоси моддии онро дастгоҳҳо ва дастгоҳҳои нимноқилии ҷисми саҳт ташкил медиҳанд.

Мазмуни асосии фанро омухтани принципҳои кор ва характеристикаҳои дастгоҳҳои асосӣ, ки барои ҳар як асбоби нимноқилий асосӣ мебошанд, ташкил медиҳад. Азбаски курс барои тайёр кардани муҳандисон пешбинӣ шудааст, баррасии ҳама гуна равандҳо дар дастгоҳ бо тартиб додани модели муайян ва ҳосил кардани таносуби ҳисобшуда анҷом мейёбад.

Муқаддима

Нимноқилҳо инчунин дар электроникии энергетикӣ васеъ истифода мешаванд, ки роҳҳои самараноки табдил ва тавлиди ҷараёни энергияи электрикиро фароҳам меоранд. Бинобар ин, курси электроникии ҷисми саҳт барои қариб ҳамаи ихтисосҳои электротехникий яке аз курсҳои асосӣ ба ҳисоб меравад. Дар баробари ин, тамоюли минбаъдаи «ҷавоншавӣ»-и он - ба таҳқиқи пештараи фаслҳои бевосита вобаста ба физикии равандҳои

электронӣ дар ҳолати саҳт ба назар мерасад, ки ба мавҷудияти муаррифии таъсири мутақобилаи нисбатан мураккаби электронӣ талаботи маҳсус мегузорад.

Асосҳои физикаи ҷисмҳои саҳт. Назарияи зоннагии ҷисмҳои саҳт. Диэлектрикҳо. Нимноқилҳо ва металҳо. Спектори энергетикии электронҳо дар кристалҳо. Механизми гузаронандагӣ дар диэлектрикҳо, нимноқилҳо ва металлҳо. Гузаронандагии электрикӣ ва вобастагии он аз ҳарорат. Функцияи тақсимоти Ферми-Дирак. Сатҳи Фермӣ. Омори электронҳо ва суроҳиҳо дар ҷисмҳои саҳт.

Нуқсонҳо дар ҷисмҳои саҳт. Ба гурухҳо ҷудо кардани нуқсҳо дар ҷисмҳои саҳт. Нуқсҳо бо тарзи Шоттки. Таъсири нуқсҳои нуқтагӣ ба кори асбобҳои нимноқилий. Дислокатсия, таъсири он дар вақти таёр кардани асбобҳои нимноқилий.

Гармигузаронандагии ҷисмҳои саҳт. Гармигузаронии электронӣ ва панҷарағӣ дар ҷисмҳои саҳт. P-n гузариш ва гузариши металл-нимноқил ва асбобҳое, ки дар асоси онҳо соҳта шудаанд.

Росткунӣ дар p-n гузариш ва монеаи Шоттки. Характеристикаи волт-амперии p-n гузариш. Суроҳшавии p-n гузариш. Алоқаи металл-нимноқил. Монеаи Шоттки. Диодҳои Шоттки.

Хосиятҳои фотоэлектрикӣи ҷисмҳои саҳт. Қонунҳои якум ва дуюми фотоэффект. Гузаронандагии фото-электрикӣ. Истифодабарии ҳодисаи фотоэлектрикӣ дар ҷисмҳои саҳт ҳангоми соҳтани асбобҳо. Тарзи кор ва характеристикаи фототранзисторҳо, фотоэлементҳо ва элементҳои офтобӣ.

Номгӯйи мавзӯъҳои намунавии корҳои лабораторӣ

1. Омӯзиши тарзи кори тасбитгари нимноқилий.
2. Омӯзиши схемаи купрукии росткунандаи диэлектрикӣ ва нимноқилҳо.
3. Омӯзиши вобастагии электргузаронандагии диэлектрик ва нимноқилҳо аз ҳарорат.
4. Омӯзиши тарзи кори асбобҳо ва характеристикаи p-n гузариш.

АДАБИЁТ

1. Китель Ч. Введение в физику твердого тела- М.: «Наука» 1988. 791с.
2. Матаре Г. Электроника дефектов в полупроводниках, «Мир». М. 1989,- 474с.
3. Харченко В.М. Основы электроники М.: Энергоатомиздат. 1990,- 360с.
4. Гершунский Б.С., Ганский Е.Г. Лабораторный практикум по основам электронной и полупроводниковой техники, М.: «Наука». 1992,- 220с.

5. Физика твёрдого тела и твердотельная электроника. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. 2000 г.
6. Рембеза С.И., Каргин Н.И. Физика твердого тела. Из-во СевКавГТУ, 2003 г.
7. Физика твердого геля. Н.И.Лобачевский. Н.Новгород, 2006. Вып.1(9).- 247 с.

**Барномаи таълимӣ
аз фанни “Электроникии саноатӣ”**

Сарсухан

Электроникии саноатӣ яке аз қисмҳои асосии илм ва техника буда, табдил додани ҳодисаҳои электрикӣ ва магнитиро ба энергия меомӯзад.

Саноат — маҷмӯи корхонаҳо (конҳо, конҳо, нерӯгоҳҳо, заводҳо, комбинатҳо, фабрикаҳо), ки ба истихроҷи ашёи хом ва сӯзишворӣ машғуланд; истехсоли энергия ва олоти меҳнат; коркарди масолех ва маҳсулоти дар саноат ё хоҷагии қишилк истехсолшаванд; истехсоли молҳои истеъмоли халк мебошад.

Дар электроникии саноатӣ се соҳа вучуд дорад:

- электроникии иттилоотӣ (ЭИ);
- электроникии энергетикӣ (ЭЭ);
- технологияи электронӣ (ТЭ).

ЭИ асоси ҳисоббарории электронӣ, таҷхизоти информационӣ-ченкуний ва автоматикунонии истехсолот мебошад.

ЭЭ асоси дастгоҳҳо ва системаҳои табдил додани энергияи барқи миёна ва баланд аст. Ба ин росткунакҳо, инвертерҳо, табдилдиҳандаҳои басомади пурӯзвват ва ғайра доҳил мешаванд.

ТЭ усулҳо ва дастгоҳҳоеро дар бар мегирад, ки дар равандҳои технологӣ дар асоси таъсири ҷараёни барқ ва мавҷҳои электромагнитии дарозии гуногун (гармкуний ва обшавии баландбасомад, буридан ва кафшери ултрасадо ва ғ.), нурҳои электронӣ ва ионӣ (обшавии электронӣ, кафшер, ғайра).

Муқаддима

Яке аз тамоилҳои асосии инкишофи электроникии нимноилий дар даҳсолаҳои охир микроэлектроники интегралӣ мебошад. Солҳои охир микросхемаҳои интегралӣ нимноқилий (МСИ) васеъ истифода мешаванд. Микросхемаи функционалии микроминиатюрии таҷхизоти электрони мебошад, ки дар он элементҳо ва симҳои пайвасткунанда дар як цикли технологий руи сатҳи ё дар ҳамни нимнокилҳо истехсол карда мешаванд ва дорои кабати умумии герметики мебошанд.

Дар айни замон дар электроникаи саноатӣ асбобҳои нимнокил васеъ истифода бурда мешаванд, зоро. онҳо афзалиятҳои муҳим доранд:

- самаранокии баланд;
- устуворӣ;
- эътимоднокӣ;
- вазн ва андозаҳои хурд.

Схема ва элементҳои асосии электроникаи саноатӣ. Маълумоти умумӣ дар бораи электроникаи физикӣ ва техникӣ. Асбобҳои электровакууми ва ионӣ. Лампаҳои электронӣ. Лампаҳои ионӣ ва татбиқи онҳо дар соноат. Намудҳои эмиссияи электронӣ. Диодҳои вакуумӣ. Триод. Параметрҳои триод. Асбобҳои газтаҳлияткунанда. Навъҳои асосии таҳлияи электрикӣ дар газҳо. Газотрон. Тиротрон.

Асбобҳои нимнокилий. Нимнокилҳо ва электронокилияти онҳо. Соҳаи электронӣ- ҷавғӣ. Диодҳои нимнокилий. Тавсифи вольт- амперии диодҳои нимнокилий. Диодҳои яксукунанда, баландбасомад ва устуворкунанда. Транзисторҳои дуноқилият. Транзисторҳои якноқилият. Тиристорҳо ва динисторҳо.

Ҷузъҳои асосии электроникаи саноатӣ. Росткунакҳо. Росткунакҳои дуполо ва бисёрполои шиддат. Полоҳои росткунанда. Асбобҳои фотоэлектронӣ. Мавҳумҳои асосии асбобҳои фотоэлектронӣ. Фоторезисторҳо. Фотодиодҳо Фототранзисторҳо.

Схемаҳои интегралии микроэлектроника. Микросхемаҳои интегралии нимнокилий. Микросхемаҳои интегралии пайвандӣ. Истифодабарии асбобҳои электровакуумӣ. Истифодабарии асбобҳои электровакуумӣ, ионӣ ва нимнокилий дар саноат.

Номгӯйи мавзӯъҳои намунавии дарсҳои амалӣ

1. Мошинаҳои электрикӣ;
2. Асосҳои электроникаи саноатӣ;
3. Мошинаҳои синхронӣ ва асинхронӣ;
4. Ҷараёни тағийирёбандай якфаза;
5. Ҷараёни тағийирёбандай сефаза;
6. Роткунакҳои якнимдаврӣ ва дунимдаврӣ.

АДАБИЁТ

1. Горбачев Г.Н., Чаплыгин Е.Е. «Промышленная электроника» - М.: Энергоатомиздат, 1988.
2. Автоматизация производства и промышленная электроника (комплект из 4 книг). - М.: Советская Энциклопедия, 2015. - 859 с.
3. Изъюрова, Г. И. Приборы и устройства промышленной электроники / Г.И. Изъюрова, М.С. Кауфман. - М.: Высшая школа, 2018. - 368 с.

4. Новиков, П. Н. Задачник по электротехнике с основами промышленной электроники / П.Н. Новиков, В.Я. Кауфман. - М.: Высшая школа, 2017. - 232 с.
5. Рекус, Г. Г. Общая электротехника и основы промышленной электроники / Г.Г. Рекус. - М.: Высшая школа, 2019. - 656 с.
6. Рекус, Г. Г. Основы электротехники и промышленной электроники в примерах и задачах с решениями / Г.Г. Рекус. - М.: Высшая школа, 2018. - 344 с.
7. Забродин Ю.С. «Промышленная электроника» – М.: Высшая школа, 1982.
8. Галкин, В.И. Промышленная электроника и микроэлектроника. / В.И. Галкин. - М.: Высшая школа, 2006. - 350 с.
9. Забродин, Ю.С. Промышленная электроника / Ю.С. Забродин. - М.: Альянс, 2014. - 496 с.
10. Глазенко Т.А., Прянишников В.А. Электротехника и основы электроники. – М.: Высшая школа, 1996. –356 с.
11. Основы промышленной электроники /Под ред. В.В.Герасимова. – М.:Высшая школа, 1986. – 572 с.
12. Инженерное оборудование и электроснабжение: Конспект лекций для студентов АСФ /А.В.Желтяков, Б.И. Огорелков, В.Н. Трубников. – Оренбург: ОГУ, 2000. – 108 с.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Асосҳои телевизион”

Сарсуҳан

Техникаи телевизионӣ дар соҳаҳои гуногуни фаъолияти инсон васеъ истифода бурда мешавад. Он ба инсон имконият медиҳад то ашёҳои тавассути нурҳои ноайёни инфрасурх, рентгенӣ, ултрабунафш равшан гардидаравад ва дар баробари ин сири табииати ба чашм ноайёнро ошкор намояд. Системаҳои телевизионӣ ҳангоми омӯзиш ва аз худ намоии фазои кайҳонӣ васеъ истифода бурда мешавад. Бо шарофати пешрафт дар техникаи кайҳонӣ телевизиони моҳворавӣ ҷаҳони мегардад. Интиқоли барномаи телевизионӣ аз як қитъа ба қитъаи дигар хеле содда гашт. Системаҳои моҳворавии телевизионие мавҷуд аст, ки қабули бевоситаи барномаро аз моҳвораҳои Замин ба телевизорҳои фардӣ, таъмин менамоянд.

Муқаддима

Телевизион – ин илм дар бораи интиқоли айёни информатсия бо ёрии сигналҳои электрикӣ мебошад.

Агар ба назар гирем, ки тахминан 85% маълумотро дар бораи олами беруна инсон тавассути дарки визуалии олами атроф мегирад, онгоҳ аҳамияти ин соҳаи дониш равшан мегардад.

Телевизион ба бисёр соҳаҳои ба ҳам алоқаманди дониш, аз қабили радиотехника, электроника, техникаи рӯшноидиҳанда ва ғайра асос ёфтааст ва бинобар ин бо тараққиёти умумии илм ва техника алоқаи зич дорад.

Асосҳои физикии телевизион. Маълумоти умуни дар бораи фан. Сигнали тасвир, тасвири телевизионӣ ва сифати он. Лоиҳаҳои аввалини системаи телевизионӣ

Табдилдиҳандаи рӯшнои-сигнал ва характеристикаи умумии он. Диссектор, видикон, кинескопҳои телевизионҳои сиёҳу сафед, кинескопҳои тасвири ранга, панелҳои матритсавӣ.

Принципҳои интиқоли тасвири ранга. Принципҳои бунёди системаи SECAM, принципҳои бунёди системаи NTSC, принципҳои бунёди системаи PAL, майлнамоии нури электронӣ дар кинескопҳо бо экрани ҳамвор.

Дастгоҳҳои густаришидиҳанда. Дастгоҳи густариши кадрӣ, дастгоҳи густариши сатрӣ, системаҳои синхронизатсияи приёмникҳои телевизионӣ.

Пурқувваткунандаҳои баландбасомад. Гетеродин. Видиодетектор. Видиопурқувваткунанда. Кинескоп. Детекторҳои гуногунбасомад. Пурқувваткунандаҳои басомади фосилавии овозӣ. Пукқувваткунандаҳои пастбасомад. Баландгӯякҳо. Пукқувваткунандаҳои парафазӣ. Полоҳои интегронӣ.

Схемаҳои автоматии басомадҳо ва фазаҳо. Генераторҳои канали хаттӣ. Пурқувваткунандаҳои дукаскадии тавонӣ. Демпфер. Трансформаторҳои хаттӣ бароянда. Трансформаторҳои баландшиддат дар телевизорҳо. Ростқунакҳои баландшиддат. Такроркунандаи эмиттерӣ. Тасбитгари электронӣ. Тағирдиҳандаҳои канали телевизионӣ. Антеннаҳои метрӣ ва детсиметрӣ.

Номгӯйи мавзӯъҳои намуниавии корҳои лабораторӣ

1. Омӯзиши принципҳои бунёди схемаҳои видеотақвиятдиҳанда.
2. Омӯзиши бунёди манбаи таъминоти импулсӣ.
3. Омӯзиши қонунҳои бунёди схемаҳои густариши сатрии телевизор.
4. Омӯзиши принципҳои бунёди схемаҳои густариши кадрии телевизор.
5. Омӯзиши принципҳои бунёди схемаҳои синхронизатсияи дастгоҳҳои синхронизатсияи густариш.

6. Омӯзиши тақвиятдехи басомади овоз бо танзимгари электронии тақвият.

АДАБИЁТ

1. В.И. Лузин, Н.П. Никитин. Основы телевидения. Учебное электронное текстовое издание. ГОУ ВПО УГТУ–УПИ, 2008. – 191с.
2. Одинец А.И. Основы телевидения. Омск. Издательство Ом ГТУ. 2011. – 48с.
3. Крыжановский В.Д., Костыков Ю.В. Телевидение цветное и черно-белое. – М.: Связь, 1980. – 336 с.
4. Москатов Е. А. Основы телевидения. (краткий конспект лекций). Издание 1. – Таганрог, 2005. – 26 с.
5. Смирнов А.В. Основы цифрового телевидения: Учебное пособие. - М.: «Горячая линия-телеком», 2001. – 224 с.
6. Птачек М. «Цифровое телевидение». Теория и техника, под редакции Л. С. Виленчика. Радио и связь. 1990 г.
7. А.В. Смирнов, А.Е. Пескин. «Цифровое телевидение. От теории к практике». Горячая линия – Телеком. 2005 г.
8. В. Ф. Самойлов, Б. П. Хромой. «Основы цветного телевидения». Радио и связь. 1982 г.
9. Р. Е. Быков. «Теоретические основы телевидения». Изд. Лань. 1998 г.
10. Джакония. «Телевидение». Горячая линия – Телеком. 2002 г.
11. Манаев Е.И. Основы радиоэлектроники «Радио и связь. –М., 1990.
12. Жеребцов И.П. Основы радиоэлектроники «Радиосвязь. –М. 1987.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Асбобҳои ченқунанд”

Сарсухан

Бо пайдошавии одамизод намудҳои санчиш низ пайдо шуданд. Чор ҳазор сол пеш то мелод дар Мисри қадим ва Байнаннаҳрайн (Месопотамия) намудҳои гуногуни санчиш ба вуҷуд омаданд. Аввалин маротиба дар Юнон дар асри VI то мелод хостанд, ки санчишҳоро қонунӣ кунанд. Масалан, ченаки дарозиро фут қабул карданд, ки тахминан ба 297 мм баробар буд.

Умуман, санчиш дар ҳама давру замон барои омӯхтани ҳама гуна тағиирот дар табиат зарур аст. Асосгузори санчишҳо ҳамчун илм К.Гаусс буд. В.Вебер бо ҳамроҳии К.Гаусс системаи мутлақи воҳидҳои электрӣ ва магнитиро соҳтанд. Дар нимаи дуюми асри XIX дар тараққиёти асбобҳои санчиши электрӣ олимони рус А.Г.Столетов, Б.С.Якобӣ ва М.О.Доливо-

Добраволский саҳми босазо гузоштанд. Онҳо асбобҳои электромагнитӣ ва дигар намуди асбобҳоро пешниҳод намуданд.

Дар технологияи андозагири ҷенакҳои электрикӣ мавқеи маҳсусро ишғол мекунанд. Дар айни замон дастгоҳҳо таҳия ва истеҳсол карда мешаванд, ки бо ёрии онҳо зиёда аз 50 бузургиҳои электрикиро ҷен кардан мумкин аст. Рӯйхати миқдори электрикӣ дорои ҷараён, шиддат, басомад, таносуби ҷараёнҳо ва шиддатҳо, муқовимат, иқтидор, индуктивӣ, қувва ва ғайра мебошад.

Муқаддима

Асбобҳои ҷенкунанд - асбоби техникӣ, ки барои андозагири дорои хусусиятҳои муқарраршуда таҷдид ва (ё) нигаҳдории воҳиди миқдори физикӣ, ки андозаи он дар фосилаи вақти маълум бетафйир (дар доираи ҳатои зикршуда) ҳисобида мешавад Ҷабобинӣ шудааст. Байни асбобҳои ҷенкунандай амали мустақим ва муқоиса низ фарқ гузошта мешавад. Асбобҳои ҷенкунандай мустақим барои ҷенкунӣ бо усули бевоситаи арзёбӣ Ҷабобинӣ шудаанд. Намунаҳои чунин дастгоҳҳо амперметр, волйтиметр, термометри симобшиша, ваттметр ва ф. мебошанд. Баръакси ин, ҷенкуни ҷенак бо ёрии дастгоҳҳои ҷенкуни муқоисавӣ, ки онро компараторҳо (дастгоҳест, ки барои муқоисаи ду сигнали вуруд Ҷабобинӣ шудааст ва он инчунин як унсури гузариш аз сигналҳои аналогӣ ба рақами мебошад.

Пайдоиши санчиш ва системаи воҳидҳо. Муқаддима. Пайдоиши санчиш. Таҷқизотҳои электромеханикӣ. Системаи байналмилалии воҳидҳо. Ҳатоиҳои асбобҳои санчиши электрикӣ. Синфият ва ишораҳои шартӣ дар ҷадвали асбобҳои электрсанчиш.

Асбобҳои системаи ҷенкунанд. Асбобҳои системаи магнитоэлектрӣ. Асбобҳои системаи электромагнитӣ. Асбобҳои системаи электродинамикӣ. Асбобҳои ферродинамикӣ. Асбобҳои системаи электростатикикӣ.

Ваттметрҳои электродинамикӣ. Санчиши шиддат, ҷараён ва тавонӣ. Васеъ намудани ҳудуди санчиши амперметрҳо бо ёрии шунтҳо. Васеъ намудани ҳудуди санчиши волтметр бо ёрии муқовиматҳои иловагӣ. Системаи асбобҳои ҳароратӣ. Оссиллографҳои магнитоэлектрӣ. Волтметрҳои электронии қиёсӣ.

Номгӯйи мавзӯъҳои намунавии дарсҳои амалӣ

1. Муаянкуни қимати номиналии резисторҳои муқовимати доимӣ ва пайвасти онҳо;

2. Муаянқунни қимати номиналии конденсаторҳои ғұнчоишаш доимій ва пайвасти онҳо;
3. Коркарди натиҷаи ченқунни яккарата ва чандкаратаи роста;
4. Ченқунни осциллографии параметрҳои сигналҳо;
5. Ҳисоби хатогиҳои мутлақи дастгоҳҳои радиоченқунанда.

АДАБИЁТ

1. Кушнир, Ф.В. Электрорадиоизмерения / Ф.В. Кушнир. – Л.: Энергоатомиздат, 1983. – 320 с.
2. Данилин А.А. Измерения в технике СВЧ: Учебное пособие для вузов. – М.: Радиотехника, 2008. – 184 с.
3. Орнатский П. П. Автоматические измерительные приборы аналоговые и цифровые — К., 1965.
4. Ахмеджанов, Р.А. Физические основы получения информации: учеб. пособие [Электронный ресурс]/ А.И. Чередов, 2014.
5. Чередов, А.И. Первичные измерительные преобразователи / А.И. Чередов, А.В. Щелканов. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2010. – 90 с.
6. Ранеев Г.Г. Методы и средства измерений: учеб. для вузов / Г.Г. Ранеев, А.П. Тарасенко. – М.: Академия, 2008. – 330 с.
7. Хамадулин Э.Ф. Методы и средства измерений в телекоммуникационных системах: учеб. пособие / Э.Ф. Хамадулин. – М.: Высшее образование: Юрайт-Издат, 2009. –365 с.
8. Раушер К., Йанссен Ф., Минихольд Р. Основы спектрального анализа: Пер. с англ. С.М. Смольского/ Под ред. Ю.А. Гребенко –М.: Горячая линия –Телеком, 2006. –224 с.
9. Яненко В.И. Метрология и радиоизмерения: уч. пособие. - Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ», 2005. - 143 с.
10. Опадчий Ю. Ф. Аналоговая и цифровая электроника: учебник для вузов / Ю. Ф. Опадчий, О. П. Глудкин, А. И. Гуров. - М.: Горячая линия - Телеком, 2005. -768 с.
11. Новиков Ю. В. Основы цифровой схемотехники / Ю. В. Новиков. - М: Мир, 2001. -379 с.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Асосҳои наноэлектроника”

Сарсухан

Инсоният кайҳо боз барои беҳтар намудани шароити мавҷудияти худ қушиш менамояд. Аксарияти мо дигар ҳаётро бе неъматҳои ҳозиразамони тамаддун, комёбихои илм, техника ва тиб тасаввур карда наметавонем. Қадами навбатй дар ин рушд таҳияи нанотехнология ва

наноэлектроника хоҳад буд, аз ҷумла системаҳои хеле хурд, ки метавонанд фармонҳои инсониятро ичро қунанд. Прогресси техникӣ ба кор карда баромадани машинаҳои пуриқтидортар, зудамал, компактӣ ва шево нигаронида шудааст. Ҳудуди чунин инкишофро метавон мошинҳои андозашон як молекула ҳисоб кард. Мошине, ки аз атомҳои ба таври ковалентӣ пайвастшуда сохта шудааст, хеле қавӣ, зудамал ва хурд мегардад. Ин саноат дурнамои бесобиқа ва афсонавӣ барои ҳамкории инсон бо табиат ва ҷаҳонро фароҳам месозад.

Муқаддима

Наноэлектроника – яке аз соҳаҳои электроники ҳозиразамон буда, коркарди асосҳои физикӣ ва технологияи соҳтани схемаҳои электронии интегралӣ ва дастгоҳҳои дар ин асос сохта шуда бо андозаи элементҳои хурдтар аз 100 нанометрро дар бар мегирад. Вазифаи асосии наноэлектроника аз коркарди дастгоҳҳои нави электрони бо андозаҳои фавқулхурд, методҳои ҳосил намудани онҳо ва якҷоянамои дар схемаҳои интегралӣ, иборат мебошад. Тахқиқотҳои илмӣ ва коркарди технологӣ дар наноэлектроника ба донишҳои пешгоми соҳаҳои электроника, механика, маводшиносӣ, физика, химия, биология ва тиб, такя менамояд.

Муқаддимаи фан ва мағҳумҳои асосӣ. Маводҳои наносохторӣ: атомҳо, ионҳо, молекулаҳо, нанозарраҳо, кристаллҳо ва кристаллитҳо, кластерҳо, кластерҳои карбонӣ, нанонайчаҳои карбонӣ, соҳтори нанонайча, ҳосиятҳои нанонайчаҳои карбонӣ, наносохторҳои квантӣ.

Гетерогузаришҳо. Гетеросохторҳои нимноқилий: гетерогузаришҳо, гетеросохторҳо, фавқулпанҷараҳо, ноқилҳо ва нимноқилҳои органикӣ;

Элементҳо ва дастгоҳҳои наноэлектроника. Нанотранзисторҳо: мушкилоти назариявӣ ва технологияи скейлинг, транзисторҳои кремниявӣ, КНИ-транзисторҳо, транзисторҳо бо затвори дучанда, гетеротранзисторҳо, транзисторҳои майдонӣ, НЕМТ-транзисторҳо, MODFET-транзисторҳо, транзисторҳои резонансӣ-туннелӣ, транзисторҳои гетеросохторӣ дар асоси нуқтаи квантӣ, нанотранзисторҳо дар асоси нанонайчаҳои карбонӣ;

Электроника дар асоси як электрон. Эффекти туннелиронии якэлектрона, интиқоли барандагон, соҳтори дастгоҳҳои электронӣ дар асоси як электрон, соҳтори транзистории якэлектрона, дастгоҳҳо дар асоси транзисторҳои якэлектрона, диоди резонансӣ-туннелӣ, нанокомпьютерҳо, дастгоҳҳои хотираи наноэлектронӣ.

Дастгоҳҳои политроника. Транзисторҳои органикӣ, диодҳои нурафкани органикӣ, наноноқилҳо, ҳисоббарорҳо дар асоси ДНК;

Наноэлектроникаи квантӣ. Сохторҳо бо андозаи хурдкардашуда, наносохторҳои лазерӣ, фотоприёмникҳо дар асоси нуқтаи квантӣ.

Номгӯйи мавзӯъҳои намунавии амалӣ семенарӣ

1. Нанокластерҳои металлӣ. Кластерҳои магнитӣ. Кластерҳои газҳои инерти.
2. Нанозарраҳои нимноқилий.
3. Наносохториронии ҳаҷмии маводҳо.
4. Технологияи соҳтани наносохтории чисми саҳт.
5. Нанолитография.
6. Нанопечат.
7. Муқоисаи методҳои нанолитографӣ.
8. Наноэнергетика.
9. Нанороботҳо.
10. Наносенсорҳо.
11. Нанотермометр.
12. Электроникаи молекулавӣ.
13. Нанобатареяҳо.
14. Нано нахи оптикаи.
15. Нанокристаллҳо.
16. Наномоеъҳо.
17. Маводҳои боақл.
18. Бини ва забони электронӣ.
19. Нанотиб.

АДАБИЁТ

1. Щука А.А. Наноэлектроника. – М.: Физматкнига, 2007. – 464с.
2. Зебрев Г.И. Физические основы кремниевой наноэлектроники: Учебное пособие. — М.: МИФИ, 2008. — 288 с.
3. Б.М. Балоян, А.Г. Колмаков, М.И. Алымов, А.М. Кротов. Наноматериалы. Классификация, особенности свойств, применение и технологии получения. Москва 2007.
4. Ткалич В.Л., Макеева А.В., Оборина Е.Е. «Физические основы наноэлектроники». Учебное пособие. СПб: СПбГУ ИТМО, 2011. – 83с.
5. В. Балабанов. Нанотехнологии. Наука будущего. - М.: Эксмо, 2009 г. 256 стр.
6. Рыбалкина М.М. Нанотехнологии для всех. Nanotechnology News Network, 2005. - 444 с.

7. Старостин В.В. Материалы и методы нанотехнологии: учебное пособие / В.В. Старостин; под общ. ред. Л.Н. Петрикеева. - М.: Бином. Лабораторий знаний, 2008. - 431 с.
8. Борисенко В.Е. Наноэлектроника. Теория и практика: Учебник / В.Е. Борисенко, А.И. Воробьев, А.Л. Данилюк и др. - М.: Бином, 2013. - 366 с.
9. Игнатов А.Н. Классическая электроника и наноэлектроника: Учебное пособие / А.Н. Игнатов и др. - М.: Флинта, 2009. - 728 с.
10. Новиков Ю.Н. Микросхемотехника и наноэлектроника: Учебное пособие / Ю.Н. Новиков. - СПб.: Лань П, 2016. - 528 с.
11. Шишкин Г.Г. Наноэлектроника. Элементы, приборы, устройства: Учебное пособие / Г.Г. Шишкин, И.М. Агеев. - М.: Бином, 2014. - 408 с.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Дастгоҳҳои сабт ва пахши ахборот”

Сарсухан

Мафҳумҳои «техникавиде», «дастгоҳҳои видеои», «системаи видео» ҳоло на танҳо ҳамчун истилоҳҳои маҳдуди касбӣ, балки дар сатҳи хочагӣ низ истифода мешаванд. Бо рушди босуръати технологияи телевизионӣ, сабти видеоии магнитӣ, сабт дар дискҳои видеоии лазерӣ ва дискҳои компактӣ, инчунин дар компьютерҳои хонагӣ шарҳ дода мешавад. Пешравӣ дар соҳаҳои дар боло зикршудаи техника боиси коҳиши назарраси нарҳи таҷҳизоти видеоии гардидааст. Чанд сол пеш дар ҳаёти ҳаррӯза ягона таҷҳизоти видеоӣ телевизор буд. Ба ғайр аз мақсади бевоситаи худ (тамошои барномаҳои телевизион), телевизор дар баъзе ҳолатҳое, ки ҳамчун мониторҳои хурдтавоно истифода мешаванд Солҳои охир технологияи телевизионии ватанӣ бо роҳи беҳтар кардани хосиятҳои истеъмолӣ, масалан, тавассути ҷорӣ кардани системаи телетекстӣ, имконияти тамошои мувозинати дигар канали телевизион дар заминаи барномаи тамошои телевизионии (речай "кадр дар кадр") гардид.

Мо метавонем бигӯем, ки технологияи видеоӣ рушди худро бо пайдоиши сабти видео оғоз кардааст. Рушди сабти видео дар баробари рушди телевизион сурат гирифт, ки барои сабт ва пахши кутоҳ (видеосигналҳои) видеосабткунанда лозим буд.

Муқаддима

Дар шароити муносир технологияи радиоэлектрони ба системаҳои итилоотии ҳамаи синфҳои маълум: қабул, нигоҳдорӣ, коркард, интиқол,

ва бакайдгирин итилоот дохил мешаванд. Мушкилоти ҳамаи синфҳои системаҳои интеллектуали бештар ба масъалаҳои сабт, нигоҳ доштан ва пахши маълумот, инчунин бо афзоиши гузариши каналҳои қодир аст..

Сабт ва пахши сигналҳои басомади паст. Маълумоти умумӣ дар бораи дастгоҳҳо барои сабт ва пахши сигналҳо. Таърихи инкишофи дастгоҳҳои сабт ва пахши сигналҳо. Намудҳои асосии дастгоҳҳо барои сабт ва пахши сигналҳо. Ҳолат ва рушди технологияи сабти видео ва садо. Сабт дар васоити оптикӣ. Технологияи PMR.

Асосҳои физикии сабти сигналҳо. Асоси физикии сабти магнитӣ. Интиқолдиҳандагони иттилоот. Сарпӯшҳои магнитӣ. Сабти оптикӣ ва магнитиоптикӣ. Сабт ва гузаришҳои фазавӣ. Галофкаҳои магнитӣ ва сенсорҳои оптикӣ. Таърихи системаҳои сабти параметрҳои парвоз. Системам кайди параметрҳои парвози самолёти ТУ-154. Худсабткунақҳои сухан ва параметрҳои он.

Дастгоҳҳои худсабткунандай сигналҳо. Гиреҳҳои оптикӣ ва хатогии сенсорҳои. Диоди лазерӣ. Фотодетектор. Роҳҳои тамаркуз ва пайгирии роҳравҳои сабт. Ҳалли схемавии дастгоҳҳо ва системаҳои пахши компак-дискҳо.

Характеристикаҳои асосии садою тасвир бо пахши он. Рамзҳои рақамии сигналҳои нутқӣ, усулҳои асосии рамзгузории нутқ. Принципи кори системаҳои вокодерӣ. Рамзгузории ибтидоии садо. Шакли MP3. Муаян кардани мағҳуми ранг. Рамзгузории ибтидоии тасвир. Рамзгузории JPEG. Рамзгузории видеомаълумот бо стандарти MPEG.

Дастгоҳҳои рақамӣ барои нигаҳдорӣ ва пахши сигналҳои радиолокатсионӣ. Принципи кори ва имкониятҳои дастгоҳҳои рақамӣ барои нигаҳдорӣ ва пахши сигналҳои радиолокатсионии навъи DRFM. Самаранокии табдилдиҳандажои аналогӣ-ракқамӣ ба стансияҳои рақамии халалрасон.

Номгӯйи мавзӯъҳои намуниавии корҳои лабораторӣ

1. Тадқиқоти физикии барандай итилоот;
2. Тадқиқоти физикии барандай итилоот, тарҳрезии дискҳо ва воситаҳои сабти рақамии авдиомагнитофонҳо ва видеомагнитофонҳо;
3. Шинос шудан бо кори пахшкунандай компак-дискҳо ва омӯзиши оссилограми дар нуқтаҳои санчиши;
4. Тадқиқоти барномаҳои таъминкунандай барои коркарди садо. Барномаи садосабткунандай Audacity;
5. Тадқиқоти барномаҳои таъминкунандай барои коркарди садо. Барномаи садосабткунандай Audacity 2.

АДАБИЁТ

1. Данилов, С.Н. Современные устройства записи и воспроизведения сигнала. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ТГТУ, 2012. – 86с
2. Шаньгин В.Ф. Защита компьютерной информации. [Электронный ресурс]: / В.Ф. Шаньгин; - М.: "ДМК Пресс", 2010, 544 с.
3. Литюк В.И. Методы цифровой многопроцессорной обработки ансамблей радиосигналов [Электронный ресурс] / В.И. Литюк, Л.В. Литюк. — Электрон. текстовые данные. — М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2009. — 590 с.
4. Данилов, С.Н. Теоретические основы радиолокации и радионавигации : учебное электронное издание на компакт диске. / А.В. Иванов, С.Н. Данилов; – Тамбов : Изд-во ТГТУ, 2017. - 92 с.
5. Шелухин О.И., Румянцев К.Е. Радиоэлектронные средства бытового назначения/ О.И.Шелухин, К.Е.Румянцев. –М.: 2008, 480 с.
6. Левин В.И. Носители информации в цифровом виде. –М.: Компьютер-Пресс, 2001. –255с.2.
7. Никамин В.А. Цифровая звукозапись. Технологии и стандарты/ В.А.Никамин; Под ред. М.В.Финкова. –СПб.: Наука и Техника: 2002.– 245с.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Интиқоли радиомавҷҳо ва соҳти антенаҳо”

Сарсуҳан

Паҳншавии радиомавҷ - ҳодисаи интиқоли энергияи лаппишҳои электромагнитӣ дар диапазони радиобасомад ин падидаро фанҳои гуногуни техникӣ, ки баҳшҳои радиотехника мебошанд, меомӯзанд. Паҳншавии радиомавҷ дар объектҳои маҳсуси техникӣ, аз қабили кабелҳо, мавҷгирҳои электродинамикаи амалӣ ё мутахассисони технологияи мавҷгир ва фидер баррасӣ мекунанд. Фанни макур на танҳо он масъалаҳои шуриши радиоро, ки бо паҳншавии радиомавҷ дар муҳити табиӣ алоқаманданд, яъне таъсири радиомавҷ и сатҳи Замин, атмосфера ва фазоӣ наздики Замин инчунин манзараҳои сунъиро низ меомӯзанд.

Таъсири физики ва ҳодисаҳои мушохидашуда дар диапазонҳои гуногуни радиомавҷ на танҳо аз ҷиҳати миқдор, балки аз ҷиҳати сифат ҳам фарқ карда метавонанд, бинобар ин самтои тадқикоти ин илм ба соҳаҳои гуногун ҷудо мешаванд, ки умуман ба таснифи радиомавҷ аз рӯи диапазонҳои кориашон мувофиканд:

- таъсири физикӣ ва падидаҳои асосии мавриди омӯзиш;

- инъикоси мавчҳо аз объектҳои гуногун чӣ табию чӣ сунъи, ки дар сатҳи Замин воеъ гардидаанд;
- суст шудани қувваи радиомавҷ аз ҳисоби борон, барф, чанг ва дигар омилони беруна;
- инъикоси радиомавҷ аз борон, барф, чанг ва дигар омилони ҳаракатқунанда;
- роҳҳои паҳншавии мавчӯи радиои бо сабаби гуногунрангии қабатҳои атмосфера.

Муқаддима

Антенна гуфта чунин дасгоҳи радиоэлектрониеро меноманд, ки барои қабул ё паҳн кардани мавчи электромагнити истифода мешавад. Ба тарзи дигар гуем барои энергияи мавчи электромагнитиро ба энергияи электрики басомади баланд табдил додан, майдони электрикро ба лаппиши электрики мубадал кардан ба фазопаҳн меқунад. Татбиқи асосии радиомавҷ ин интиқоли иттилоот аз як нуқта ба нуқтаи дигар мебошад.

Маълумоти назариви дар бораи радиомавҷ

Муқаддима. Мавчӯ ва навъҳои он. Дараҷаи мавҷ. Фронт радиомавҷ. Таркиби атмосфера. Соҳти атмосфераи Замин. Структура ва хосиятҳои ионосфера. Поляризатсияи радиомавҷ. Суръати паҳншавии радиосигнал. Инъикоси радиомавҷ. Интерференсияи радиомавҷ. Таъсири релеф ва ғайриякчинсаи барқии сатҳи Замин. Паҳншавии радиомавҷҳои фазой. Сигналҳои хомӯшшаванда.

Антеннаҳо соҳт ва таркиби онҳо. Антеннаҳои мавчӯи кӯтоҳ. Антеннаи ромбӣ. Антеннаи ромбии дучанда. Антеннаи мавчи давон. Антеннаҳои мавчӯи метрии вибратори симметрӣ. Антеннаи канали мавҷӣ. Вибратори фаъол. Вибратори нофаъол. Антеннаҳои диапазони диский-конусӣ. Антеннаҳои телевизионии паҳнкунанда. Вибратори Ж-намуд. Антеннаҳои қабулкунандай телевизионии намуди канали мавҷӣ. Антеннаҳои детсиметрӣ. Антеннаҳои сантиметрӣ. Антеннаҳои рефлектордор.

Антеннаҳои моҳворавӣ. Атеннаҳои моҳворавӣ. Соҳт ва тарзи кори антеннаҳои моҳворавӣ. Антеннаҳои рупорӣ. Антеннаҳои линзагӣ. Монтаж ва гузориши антенна. Гузориши кунчи мавқеъ ва азимут. Соҳти кабели коаксиалиӣ. Муқовимати мавҷӣ дар кабелҳои коаксиалиӣ. Ғунҷоиши дарозӣ. Индуктивияти дарозӣ. Коэффициенти хомушшавӣ. Насби пурраи антеннаҳо.

Номгӯйи мавзӯъҳои намуниавии корҳои лабораторӣ

1. Тадқиқоти ларзишзои симметри;
2. Антеннаҳои моҳворавӣ бо диапазонӣ С – басомад;
3. Антеннаҳои моҳворавӣ бо диапазонӣ Ku – басомад;
4. Поляризатсияи антеннаҳо ва нишондодҳои он;
5. Тадқиқоти самти диаграммаи антеннаи моҳворавӣ;
6. Усули интихоби васоити интиқол ва қабули радиомавҷҳо;
7. Олоти қабулкунанда ва фиристандай қабули афканишот бо канали дорои алоқаи лазерӣ.

АДАБИЁТ

1. Распространение радиоволн и антенно-фидерные устройства [Электронный ресурс]: Учебное пособие с грифом СибРОУМО / Буянов Ю.И., Гошин Г.Г.; Томск: ТУСУР, 2013. – 300 с.
2. Антенны [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Гошин Г. Г.; Томск: ТУСУР, 2012. – 145 с.
3. Воскресенский, Д. И. Устройства СВЧ и антенны / Д. И. Воскресенский, В. Л. Гостюхин, В. М. Максимов [и др.] ; под ред. Д. И. Воскресенского. — М. : Радиотехника, 2008. — 384 с.
4. Ерохин, Г. А. Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн / Г. А. Ерохин, О. В. Чернышев, Н. Д. Козырев [и др.] ; под ред. Г. А. Ерохина. — М.: Горячая линия — Телеком, 2004. — 492 с.
5. Вендиқ О.Г., Парнес М.Д. Антенны с электрическим сканированием. Под ред. Д.Бахраха.-М.: Сайнс-пресс. 2002. - 232с.
6. Яковлев О.И., Якубов В.П. Распространение радиоволн. 2009. -496с.
7. Бушуй Л.А. Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн. 2009.
8. Исследование диаграммы направленности параболической антенны по измерениям поля в дальней и ближней зонах [Электронный ресурс]: Руководство к лабораторной работе / Гошин Г.Г., Фатеев А.В. – Томск: ТУСУР, 2013. – 18 с.
9. Исследование диэлектрических антенн [Электронный ресурс]: Руководство к лабораторной работе / Гошин Г.Г., Фатеев А.В. – Томск: ТУСУР, 2013. – 23 с.
10. Исследование ферритовых вентилей и циркуляторов [Электронный ресурс]: Руководство к лабораторной работе // Падусова Е. В., Соколова Ж. М., Никифоров А.Н., Фатеев А.В. – Томск: ТУСУР, 2013. – 27 с.
11. Учебник для ВУЗов/ Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн: Под ред. Г.А. Ерохина.-М.: Радио и связь, 1996. - 386 с.
12. Радиосвязь/Под ред.проф. О.В.Головина. - М.: Горячая линия-Телеком 2001. - 288 с.: ил.

- 13.Чернышев В.П., Шейман Д.И. Распространение радиоволн и антенно-фидерные устройства.- М.: Радио и связь, 1989. - 234 с.
- 14.Пясецкий В.В. Антенны телевизионные. Конструкция, установка, подключение: Справ. Пособие.- Минск: Беларусь,2000. - 198 с.

ФАСЛИ III.

БАРНОМАИ ФАНХОИ ТАҲАССУСӢ

**Барномаи таълимӣ
аз фанни “Оптоэлектроника”
Сарсухан**

Оптоэлектроника ба туфайли хеле васеъ шудани доираи истифодабарӣ ва қобилияти бо усулҳои ғайрианъанавӣ ҳал намудани мушкилотҳои ба миёномада яке аз соҳаҳои актуалии илмӣ-техникӣ мебошад. Ҷойгоҳи асосии оптоэлектроника дар системаҳои иттилоотӣ аз он иборат аст, ки зиёда аз 90% иттилооте, ки шахс қабул мекунад, иттилооти видеой мебошад. Аз сабаби доираи васеи татбиқи системаҳои ба даст овардани иттилоот, коркард, нигоҳдорӣ, интиқол ва намоиши он, инчунин гуногуни маводҳои истифодашаванда, масъалаи маҷмӯи пурраи технологияҳои оптоэлектронӣ, аз ҷумла системаҳои индикаторӣ ба миён гузоштан аз мақсад ҳоли нест.

Оптоэлектроникаи мусир бо навъҳои зиёди маҳсулоти оммавӣ тавсиф карда мешавад, ки онҳо аз ҷиҳати арзиш бартарӣ доранд.

Муқаддима

Оптоэлектроника як аз соҳаҳои электроника мебошад, ки истифодаи усулҳои оптикӣ ва электрикиро барои коркард, нигоҳдорӣ ва интиқоли иттилоот фаро мегирад. Оптоэлектроника як марҳилаи рушди радиоэлектроника ва техникаи компьютерӣ мебошад, ки хусусияти фарқунандаи он истифодаи афканишоти оптикӣ барои коркарди иттилоот мебошад.

Оптоэлектроника дастовардҳои як қатор соҳаҳои илм ва технико-хуносагири мекунад: электроникаи нимноқилҳо, электроникаи квантӣ, физикаи дастгоҳҳои фотоэлектронӣ, электрооптика, оптикаи ғайрихаттӣ, нахи оптикӣ, голография, ИК технологияи ва технологияи равшанӣ.

Қонунҳои фотоэффект. Эффекти фотоэлектрикӣ, қонунҳои фотоэффекти беруна, муодилаи Эйнштейн, пайваст ва идоранамои бо ёрии фотоэлементҳо, системаҳои идоранамоии фосилавӣ.

Диодҳо. Диодҳои нурафкан, характеристика ва параметрҳои асосии диодҳои нурафкан, речай корӣ, характеристика, ва параметрҳои фотоприёмникҳо, фотодиод дар асоси p-n гузариш, фотодиод бо p-i-n сохтор, фотодиоди Шоттки, фотодиод бо гетеросохтор, фотодиодҳои тармавӣ, диодҳои нурафкани органикӣ.

Транзисторҳо ва резисторҳо. Фототранзисторҳо, фототристорҳо, фоторезисторҳо. Параметрҳо ва характеристикаҳои асосии фоторезисторҳо.

Элементҳои офтобӣ. Элементҳои офтобӣ, характеристикаҳои элементҳои офтобӣ.

Оптронҳо. Оптронҳо, механизм ва тарзи кори оптронҳо, касификатсия ва параметрҳои оптронҳо, модели речай кории оптронҳо.

Индикаторҳо. Индикаторҳо, индикаторҳои оптоэлектронӣ, экранҳои оптикий ва шаклҳои он, панелҳои плазмавӣ ва дастгоҳҳо дар асоси он.

Нахҷои оптикий. Нахҷои оптикий, инкишифҳои хати алоқаи оптикий-нахӣ.

Номгӯйи мавзӯъҳои намунавии корҳои лабораторӣ

1. Дастгоҳ барои омӯзиши фотодиод ва диоди нурафкан.
2. Омӯзиши тавсифоти равшанинокӣ ва волтамперии фоторезисторҳо.
3. Омӯзиши хосиятҳои фотодиодҳои нимноқилий.
4. Таҳқиқи фотоқабулкунакҳо бо гузаришҳои электронӣ-чавфӣ.
5. Тадқиқи оптрон.
6. Омӯзиши диодҳои нурафкан.

АДАБИЁТ

1. Самохвалов М.К. Элементы и устройства оптоэлектроники: Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям 654300 и 551100 “Проектирование и технология электронных средств”. Ульяновск; УлГТУ, 2003. – 125 с.
2. Чечик Н.О. Фотоэлементы и их применение. Госэнергоиздат. Москва, 1955. – 125 с.
3. Игнатов А.Н. Оптоэлектронные приборы и устройства: Учеб. пособие. – М.: Эко-Трендз, 2006. – 272с.
4. Пароль Н.В., Кайдалов С.А. Фоточувствительные приборы и их применение: Справочник. – М.: Радио и связь, 1991. – 112 с.
5. В.Е. Бугров, К.А. Виноградова. Оптоэлектроника светодиодов. Учебное пособие. – СПб: НИУ ИТМО, 2013. – 174 с.
6. Бараночников .М.Л. Микрофотоэлектроника. Основные понятия, принципы, проблемы и перспективы. Москва. 1978 г.
7. Носов Ю.Р. Оптоэлектроника. М.: Сов.радио, 1989.

8. Котан Л.М. Полупроводниковые светоизлучающие диоды. М.: Энергоатомиздат, 1990
9. Жеребцов И.П. Основы электроники. Ленинград: Энергоатомиздат 1990, 352с.
10. Котан Л.М. Полупроводниковые светодиоды. М. Наука и техника. 1983. 320с.
11. Каудман М.С. Электронные приборы, М. Издательство современный Радио. 1997. 170с.
12. Верещагин И.К. Косяченко Л.А., Кокин С.М., Введение в оптоэлектронику. - М.; Высшая школа, 1991. – 189с.

Барномаи таълими аз фанни “Электроника интегралӣ”

Сарсухан

Пешрафти назаррас дар рушди бисёр соҳаҳои илм ва техника ба туфайли рушди электроника ба даст омадааст. Дар айни замон ягон соҳаи саноатро пайдо намудан мумкин нест, ки аз асбобҳои электронӣ ва ё асбобҳои электронии технологияи ченкунанд, автоматика ва хисоббарорӣ, истифода набарад. Гузашта аз ин, тамоюли рушд чунин аст, ки ҳиссаи дастгоҳҳои иттилоотии электронӣ ва дастгоҳҳои худмухтор пайваста меафзояд. Ин натиҷаи рушди технологияи интегралӣ мебошад, ки ҷорӣ намудани он имкон дод то истеҳсоли оммавии гиреҳҳои функционалии микроэлектронии арzon ва баландсифат барои мақсадҳои гуногун, ташкил карда шавад.

Дар айни замон, саноат ҳама гиреҳҳои функционалии электрониро, ки барои сохтани дастгоҳҳои технологияи ченкунӣ ва хисоббарорӣ заруранд, истеҳсол мекунад: тақвиятдехҳои интегралӣ, коммутаторҳо, элементҳои мантиқӣ, дастгоҳҳои рақамиӣ ва ғайра.

Муқаддима

Электроника як соҳаи васеи илм ва техникаро дар бар мегирад, ки бо омӯзиш ва истифодаи зуҳуроти гуногуни физикӣ, инчунин коркард ва истифодаи дастгоҳҳо дар асоси ҷоришавии ҷараёни электрикӣ дар вакуум, газ ва ҷисми саҳт дар зери таъсири майдонҳои электрикӣ ё магнитӣ, алоқаманд аст. Яке аз дастовардҳои асосии электроника дар заманаи илмҳои бунёдӣ ва амалий ба вуҷуд овардани базаи нави элеменҳо - микросхемаҳои интегралӣ мебошад.

Рушди масъалаҳои тарроҳӣ ва такмили технология имкон дод, ки дар як муддати қӯтоҳ гиреҳҳои функционалии баланд интегронидашуда,

масалан, дар шакли микросхемаҳои калон, фавқулкалон ва ултракалон ва дастгоҳҳои барномарезишаванд – микропроцессорҳо, созмон дода шаванд.

Махсулоти интегралӣ дорои андозаҳои хурд, сарфай ками захираҳои энергетикӣ, арзиши паст ва эътиимоднокии баланд мебошанд, ки ин имкон фароҳам соҳт то электроникаро ба микроэлектроники интегралӣ ва функционалӣ, сипас ба наноэлектроника табдил диҳанд. Ин дар навбати худ барои рушди босуръати чомеаи муосир дар ҳама соҳаҳо (тиб, информатика, автоматикунонии равандҳои технологӣ ва ғайра) замина фароҳам меорад.

Тақвиятдехҳо. Тақвиятдехҳои оператсионии интегралӣ, тақвиятдехҳои инверсиякунанда ва ғайриинверсионӣ, тақвиятдехҳои дифференсиалиӣ, принципҳои соҳтани табдилдиҳандаҳои оператсионӣ, схемаҳои электронии рақамӣ ва истифодаи онҳо. ҳосил намудани сигналҳои рақамӣ ва идораи он.

Мантиқи алгебравӣ. Ҳолатҳои асосии мантиқи алгебравӣ, элементи мантиқии И, элементи мантиқии ИЛИ, инвертор, истифодаи инвертор барои табдили элементҳои мантиқӣ, элементи мантиқии И–НЕ, элементи мантиқии ИЛИ–НЕ, элементи мантиқии истиснои ИЛИ, элементи мантиқии истиснои ИЛИ–НЕ.

Микросхемаҳои интегралӣ. Навъҳои асосии схемаҳои интегралии рақамӣ ва параметрҳои он, микропротессорҳо, архитектура ва речай кори микросхемаҳо, механизми ҳофизай системай микропротессорӣ, табдилдиҳандаҳои рақамӣ-қиёсӣ ва қиёсӣ-рақамӣ.

Кодҳо, шифраторҳо ва дешифраторҳо. Кодҳо, шифраторҳо, дешифраторҳо, системаҳои ҳисоби дуй ва даҳӣ, табдилдиҳии рақами дуй ба даҳӣ, рақами шонздаҳӣ, мутарҷимҳои электронӣ.

Тригерҳо. Тригерҳо, RS – тригерҳо, D – тригерҳо, JK – тригерҳо.

Ҳисобгиракҳо ва регистрҳо. Ҳисобгиракҳо, Регистрҳои кӯчиш, санчиши регистори кӯчиши содда.

Дастгоҳҳои арифметикӣ. Сумматорҳо, ниммасумматорҳо, сумматорҳои 3 ва 4 разрядӣ, сумматорҳои интегралӣ, ҷамъ ва зарби дуй.

Лавҳаҳои чопӣ. Лавҳаҳои чопӣ, технологияи тайёр намудани лавҳаҳои чопӣ.

Номгӯйи мавзӯъҳои намунавии корҳои лабораторӣ

1. Ташкил карданни командаи идоракунӣ ба воситаи рақамӣ.
2. Тақсимоти басомади импулсӣ дар микросхемаҳои рақамӣ.

3. Омӯзиши даромад, баромад ва тавсифи гузариш дар элементҳои мантиқии микросхемаҳои интегралӣ.
4. Ташкил ёфтани импулсҳо дар микросхемаҳои рақамӣ.
5. Ҳолати омӯзиши дастгохи индикатори микросхемаи интегралии рақамӣ.
6. Қувватфизои оператсионии микросхемаи интегралии К154УД8 ва схемаи пайвасти он.

АДАБИЁТ

1. Лаврентьев Б.Ф. Аналоговая и цифровая электроника: Учебное пособие. — Йошкар-Ола: МарГТУ , 2000. — 155 с.
2. Токхейм Р. Основы цифровой электроники: пер. с англ. - М.: Мир, 1988. - 392 с.
3. Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. – 2-е изд., Энергоатомиздат. Ленинград, 1988. - 304 с.
4. Шелохвостов, В.П. Проектирование интегральных микросхем: учеб. пособие / В.П. Шелохвостов, В.Н. Чернышов. – 2-е изд., стер. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. – 208 с.
5. Дэвид М., Харрис и Сара Л. Харрис. Цифровая схемотехника и архитектура компьютера. Издательство Morgan Kaufman. © English Edition 2013.
6. Джонс М.Х. Электроника – практический курс. Москва: Постмаркет, 1999. – 528с.
7. Медведев А. Печатные платы. Конструкции и материалы. Москва: Техносфера, 2005. – 304с.
8. Цировые интегральные микросхемы: Справ./М.И. Богданович, И.Н. Грель, В.А. Прохоренко, В.В. Шалимов. – Минск: Беларусь, 1991. – 493с.
9. Данилов И.А. Общая электротехника с основами электроники: - 6-е изд., стер. . –М.: Высш. шк., 2005. – 752с.
10. В.И. Федотов. Основы электроники. – 286 с.
11. Тули Майк. «Справочное пособие по цифровой электронике». – 73 с.
12. Электроника интегральных схем. Лабораторные работы и упражнения. Учебное пособие под редакцией д-ра техн. наук К.О. Петросянца. – М: СОЛООН-Пресс, 2017. – 556 с.
13. Бирюков С.А. Применение цифровых микросхем серий ТТЛ и КМОП. 2-е изд., стер. - М.: ДМК, 2000. - 240 с.: ил. (В помощь радиолюбителю).

Барномаи таълимӣ аз фанни “Электроникаи квантӣ”

Сарсухан

Электроникаи квенти як қисми электроника буда, усулҳои пуркуват намудани генератсияи лапишҳои электромагнити барои ҳосил кардани афканишоти маҷбуриро меомузад. Электроникаи квенти дар миёнаи солҳои 50-уми асри 20 пайдо шуда ҳоло хело ҳам тез нашъунамо ёфта истодааст. Истифодай генераторҳои квентии оптикаи, яъне лазерҳо ба он асоснок шудааст, ки афканишоти онҳо монохромати буда дорон интенсивнокии баланд мебошад.

Мавҷҳои электромагнити аз тарафи атомҳо, молекулаҳо ва дигар системаҳои квенти, ки дорон энергияи зиёд мебошад, афканда мешавад

Муқаддима

Электроникаи квантӣ яке аз қисмҳои асосии илм ва техника буда, табдил додани ҳодисаҳои афканишоти рушноиро ба энергия меомӯзад.

Фанни электроникаи квантӣ барои ҳосил намудан ва тағиیر додани таркиби химиявии моддаҳо, истеҳсол ва коркарди маводҳо ва инчунин барои интиқоли иттилооте, ки масъалаи ҳосил кардан, табдил додан ва истифода бурдани энергияи рушноиро дар фаъолияти инсон меомӯзад, равона шудааст.

Маълумоти умумӣ. Нурҳои илқоӣ. Генераторҳои оптикаи квантӣ. Тарзи кори асбобҳои квантӣ.

Савияҳои энергетикӣ. Раванди релаксатсионӣ. Спектри атомҳо ва молекулаҳо. Ҳолати энергетикӣ. Афканишотҳои худазхудӣ, маҷбурий ва резонансии фотон. Адади квентии атомарӣ ва молекулярии диапазони фавқулбасомад. Суръат ва зичи сел. Резонатори ҳаҷмӣ. Тасбити басомади генератори молекулярий.

Генераторҳои квантӣ- оптикӣ. Характеристикаҳои микдории нурҳои когерентӣ. Намуд- ҳои лазерҳо. Лазерҳо дар ҷисмҳои саҳт. Лазерҳои ёқутӣ. Лазерҳои газӣ. Лазерҳои моегӣ. Ҳосиятҳои афканишоти лазерӣ. Ангезиши ағомҳо. Генераторҳои квантӣ-оптикаи гелию неонӣ. Масолеҳи гуногун барои моддаҳои корӣ. Манбаи пуркунӣ дар генераторҳои квантӣ-оптикӣ. Генераторҳои квантӣ-оптикаи нимноқилий. Истифодай афканишоти лазерӣ. Генераторҳои квантӣ-атомӣ ва молекулавӣ, диапазони фавқулбасомад.

Резонаторҳои онтикӣ. Лапишҳои арзӣ ва тулӣ. Қувватфизоҳои квентии парамагнитӣ. Савияи энергетикии кристаллҳои парамагнитӣ. Парамагнетизми электронӣ. Парамагнитҳои ионӣ. Қувватфизоии

квантии мавчи даванда. Қувватфизои резонаторӣ. Қувватфизои квантии парамагнитии мавчи даванда. Шав-шувҳои васоити қабулкунанда бо қуввазфизои квантии резонатор.

Эффекти гайрихаттӣ дар муҳитҳои квантӣ. Ҷуфтият ва эҳтимолияти гузаришҳо. Буриши пошхӯрд барои равандҳои фурӯбарии бисёргатона.

Номгӯйи мавзӯъҳои намунавии корҳои лабораторӣ

1. Омузиши лазери гелий-неонӣ ва муайян намудани дарозии мавчи рушноии он.
2. Омузиши генераторҳои квантии оптикаӣ нурафканиаш бефосила.
3. Ченкуни ККФ-и лазерҳои неодими.
4. Омузиши қабули афканишот бо канали дорои алоқаи лазерӣ
5. Омузиши олоти фиристанда бо канали дорои алоқаи лазерӣ

АДАБИЁТ

1. Басов Н.Г. О квантовой электронике «Наука» 1987 -400с.
2. Жеребцов И.П. Основы элётроники. «Энергоатомиздат». М, 1989- 352с.
3. Тарасов Л.В. Физические основы квантовой электроники. 2000
4. Копничев Л.Н., Алешин В.С. Квантовая электроника и оптоэлектроника. 2001.
5. Пихтин А.Н. Оптическая и квантовая электроника. 2001,- 574 с.
6. Р.В.Хохлов Квантовая электроника. 2004.
7. Лазерные стандарты частоты в ФИАНе. 2009.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Техникаи импулсӣ”

Сарсухан

Техникаи импулсӣ, соҳаи радиотехника ва электроника, ки коркард ва истифодаи усулҳо ва воситаҳои тавлид, табдил додан ва пурӯзвват кардани импулсҳои электрикӣ, чен кардан ва нишон додани онҳо, инчунин омӯзиши равандҳои импулсро дар занҷирҳои электрикӣ дар бар мегирад. Ба таври васеъ импулсҳои электрикӣ ҳам якка ва ҳам пай дар пай (серия), ки сигналҳои импулсироо ташкил медиҳанд, дар системаҳои автоматика, телемеханика ва техникаи ҳисоббарор, алоқаи радио ва радиолокатсионӣ, асбобҳои телевизионӣ ва ченкуни импулса мешаванд.

Муқаддима

Техникаи импулсӣ фанест, ки ба лаппишҳои кӯтоҳмуддати барқии фосилавӣ (сигналҳои импулсӣ) омухта мешавад, яъне ҷузъи ҷудонашавандай радиоэлектроника буда, аз ҷумла, ҳамчун асоси

радиолокаторҳо, радионавигатсия, телевизион, хизмат мекунад. Дар асоси технологияи импулсӣ асбобҳои электронии рақамию ҳисоббарор ба вучуд омадаанд.

Занцирҳои импулси ва параметрҳои онҳо. Сигналҳои импулсӣ ва параметрҳои он. Видео ва радиоимпулсҳо. Занцирҳои хаттии импулсӣ. Ҳосил кардани импулсҳо ба воситаи занцирҳои хаттӣ. Занцирҳои дифференсионӣ. Занцирҳои ҷудокунанда. Занцирҳои интегриронӣ. Занцирҳои кӯтоҳкунанда. Истифодаи занцирҳои хаттӣ. Маҳдудкунандаҳо дар диод, ҳудуди маҳдудкунӣ. Маҳдудкунии яктарафа ва дутарафа.

Калидҳои транзисторӣ. Намудҳои калидҳо, бартарӣ ва камбудиҳои онҳо. Таҳлили калиди соддатарини транзисторӣ. Калиди транзистори бо лағзиши беруна, параметрҳо ва тавсифҳои он. Калиди транзисторӣ бо ғунҷоиши тезкунанда. Калидҳо дар диоди Шоттки ва тавсифи онҳо.

Мултивибраторҳо. Равандҳои физикий дар мултивибратор. Мултивибратори симметрӣ, шарти баст ва бози транзисторҳо. Мултивибратори интизор. Намуди импулсҳои даромад ва баромад. Милтивибратори дорои алоқаи эмиттерӣ, давомнокии импулсҳо ва паузаҳо дар ин намуди мутивибратор.

Триггерҳо. Триггери симметрӣ бо ғечиши беруна ва автоматӣ. Триггери Шмидт. Триггерҳои иҷроиши интегралӣ. Усулҳои ба корандозии триггерҳо. RS, T ва ѡK-триггерҳо. Блокинг генератор дар речай автоматӣ ва интизор, дар речай синхронизатсия (ҳамоҳангсозӣ) ва тақсими 2 басомад.

Генераторҳои импулсӣ. Генератори импулсии аррашакл. Генератори ҷараёни аррашакл. Қувватфизои импулсӣ. Схема, тарзи кор. Таҳлили басомадӣ дар қувватфизои импулсӣ. Коррексияи (ислоҳи) пастбасомад ва баландбасомад дар қувватфизоҳои импулсӣ.

Номгӯйи мавзӯъҳои намунавии корҳои лабораторӣ

1. Омӯзиши занцирҳои дифференсионӣ ва интегронӣ.
2. Омӯзиши калиди транзисторӣ.
3. Омӯзиши кори мултивибратори транзисторӣ.
4. Омӯзиши кори мултивибратори интизор.
5. Омӯзиши кори триггери симметрӣ.
6. Омӯзиши кори маҳдудкунандаҳо.
7. Омӯзиши кори триггери Шмидт.
8. Омӯзиши кори блокинг- генератор.

АДАБИЁТ

1. Демирчян К.С., Нейман Л.Р., Н.В.Коровкин, В.А.Чечурин. Теоретические основы электротехники в 3-х томах, СПб: Питер, 2003г.

2. Сборник задач по теоретическим основам электротехники в 2-х томах // Под редакцией П.А.Бутырина. -М.: издательство МЭИ, 2011 г. (в печати),
3. Зевеке Г.В., Ионкин П.А., Нетушил А.В., Страхов С.В., Основы теории цепей. -М.: Энергия, 1989г.
4. Ломоносов В.Ю., Поливанов К.М., Михайлов К.М. Электротехника. - М.: Энергоатомиздат, 1990г.
5. Бессонов. Теоретические Основы Электротехники (ТОЭ) - 1996
6. Касаткин А.С. Электротехника: Учебник. – М.: Высшая школа, 2000.
7. Прянишников В.А. Теоретические основы электротехники: Курс лекций. – СПб.: КОРОНА прнт, 2000.
8. Опадчий Ю.Ф. Аналоговая и цифровая электроника: Полный курс. – М.: Горячая Линия-Телеком, 2000.
9. Лачин В.И., Савелов Н.С. Электроника: Учебное пособие для студ. вузов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002.
10. Электротехника и электроника в 3-х кн. Под ред. В.Г. Герасимова Кн.1. Электрические и магнитные цепи. – М.: Высшая шк. – 1996 г.
11. Электротехника и электроника в 3-х кн. Под ред. В.Г. Герасимова Кн.2. Электромагнитные устройства и электрические машины. – М.: Высшая шк. – 1997 г.

**Барномаи таълимӣ
аз фанни “Технологияи олотҳои нимноқилий”**

Сарсухан

Технологияи коркарди асбобҳои нимноқилий, силсилаи душвори услубҳои гуногунро дар бар мегирад. Мушкилоти муҳимтарин масъалаҳое мебошад, ки бо ташшакул додани гузаришҳои электрон – сӯроҳӣ дар маводҳои нимноқили вобастагӣ дорад. Равандҳои диффузияи ғашҳо дар нимноқилҳо, ки онро физикаи нимноқилҳо меомӯзад асоси коркарди силсилаи калони асбобҳои нимноқили мебошад: диодҳои диффузионӣ, транзисторҳои диффузиони ва дифузиони – гудохташуда, фотоэлементҳо ва манбаъҳои офтобӣ, схемаҳои интегралии нимноқили ва дигар дастгоҳои нимноқили. Ба равандҳои гудохтабарори - рекристаллизатсия гурӯҳои калони асбобҳои нимноқили асоснок шудаанд: диодҳои гудохта, транзисторҳои пастбасомад ва ғайра.

Муқаддима

Асбобҳои нимноқилӣ дастгоҳҳоеро меноманд, ки кори онҳо ба истифодаи хосиятҳои моддаҳое асос ёфтааст, ки дар гузариши электрикии байни ноқилҳо ва диэлектрикҳо мавқеи мобайнидоранд. Ноқилияти хоси нимноқилҳо $s = 10^2 \dots 10^{-8}$ См/м (барои ноқилҳо $s = 10^4 \dots 10^3$ См/м, барои диэлектрикҳо $s < 10^{-8}$ См/м). Тибқи назарияи зонаҳо ба нимноқилҳо моддаҳое дохил мешаванд, ки васеъгии зонаи мамнуашон аз 3 эВ зиёд нест.

Соҳти ҷисмҳои саҳти кристаллӣ. Асосҳои назарияи минтақавии нимноқилҳо. Хосиятҳои асосии германий, кремний, арсениди галлий. Равона кардани нимноқилҳои монокристалли бо тарзи рентгенӣ. Ҳосил кардани кристалҳо. Усулҳои ҳосил намудани нимноқилҳо.

Такмили меҳаникии нимноқияҳои монокристаллӣ. Усулҳои буриданси сабиқаҳои нимноқилӣ. Сайқалдиҳии нимноқилҳо. Усулҳои меҳаникии сайқалдиҳии нимноқилҳо. Тарзи ҳамвор кардани нимноқилҳо бо усули химиявӣ. Тағирёбии сифати сатҳи нимноқилҳо ҳангоми ҳамвор кардан. Шаффофт кардани кристаллҳо аз ғашҳои органикӣ. Чоракории (травление) нимноқилҳои зерин: германий, кремний ва пайвастаҳои A^2B^6 ва A^3B^5)

Тайёр кардани p-n- гузаришҳо. Тайёр кардани p-n - гузаришҳо дар нимноқилҳо бо усули ҳӯлавӣ. Интиҳоб кардани ҳӯлаҳо барои соҳтани p-n - гузариш. Таъсири такмили меҳаники нимноқилҳо ба хосиятҳои p-n - гузариш. Таъсири раванди гармӣ ва хунуқӣ ба хосиятҳои p-n - гузариш.

Ҳосил намудани p-n - гузаришҳо бо усули диффузионӣ. Технологияи тайёр кардани транзисторҳо бо усули диффузӣ дар асоси p-n - гузариш. Ҳосил намудани диодҳо ва транзисторҳо дар асоси васли металл ва нимноқил.

Технологияи тайёр кардани схемаҳои интегралии нимноқилӣ. Оиқнамоии элементҳои интегралӣ. Технологияи такшин шудани пардаҳои нимноқилӣ дар асбобҳои вакуумҳосилкунанда. Таъсири ҳарорати гаҳлавҳа ба хосияти пардаҳо.

Ҳосил кардани пардаҳои нимноқилӣ бо усули эпитаксӣ. Нимноқилҳои аморфӣ ва кристаллӣ. Фарқи усули эпитаксӣ аз усули вакуумӣ. Технологияи ҳосил кардани пардаҳои нимноқилӣ дар болои пардаи полимерӣ.

Номгӯи мавзӯъҳои намунавии корҳои лабораторӣ

1. Омӯзиши хосиятҳои нимноқилҳо бо усули металлнигорӣ.
2. Омӯзиши усули лаҳим кардани элементҳои схемаҳои интегралӣ (Микропайка).
3. Омӯзиши таъсири ҳароратӣ ба хосиятҳои германий ва кремний.
4. Чоракории химиявии нимноқилҳо.

5. Омұзиши усулхои ҳосил қардани пардаҳои нимноқилай.
6. Омұхтани усулхои ҳисоб пардаи элементҳои нофаъоли схемаҳои интегралай.

АДАБИЁТ

1. Бочкина И., Брук В.А. Механическая обработка полупроводниковых материалов. М: «Высшая школа», 1993.- 387с.
2. Медведов С.М. Введение в технологию полупроводниковых материалов. М.: «Высшая школа», 1997. -504с.
3. Парфенов О.Д. Технология микросхем. М.: «Высшая школа», 1997.- 255с.
4. Анохин В.З., Гангаров Е.Г. Практикум по химии и технологии. М.: «Высшая школа», 1998.- 191 с.
5. Тугов Н.М. Полупроводниковые приборы. М.: «Высшая школа», 2000.
6. Сахаров Б.А., Вигдорович В.Н., Маслов В.Н. и др. Металлургия и технология полупроводниковых материалов. - М: Металлургия, 2002.
7. Андреев В.М., Долгина Л.М., Третьяков Д.Н. Жидкостная эпитаксия в технологии полупроводниковых материалов. - М: Радио, 2003.
8. Ормонт Б.Ф. Введение в физическую химию и кристаллохимию полупроводников. - М: Высш.шк. 2004.
9. Беляев А.И. Физико-химические основы очистки металлов и полупроводниковых материалов. Металлургия, 2005.
10. Денисов В.М., Пастухов Э.А., Ченцов В.П. и др. Расплавы металлургии полупроводников: строен.физико-химические свойства. - М: Наука, 2006.
11. Березин А.С., Мочалкина О.Р. Технология производства полупроводниковых приборов и интегральных микросхем. - М.: Радио и связь, 2009.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Электроникаи фавқул баланд басомад”

Сарсуҳан

Фанни электроникаи фавқул баланд басомад (БФБ), яке аз самтҳои ояндадор дар соҳаи электроника мебошад. Маҷрои каналҳои баланд басомад нисбат ба хатҳои иттилоотӣ, ки дар кабели мисӣ асос ёфтааст, ба андозаи баландтар аст.

Басомадҳои фавқул баланд воситаи беҳтарин барои интиқоли миқдори зиёди иттилоот ба масофаҳои дур ба ҳисоб меравад.

Илова бар ин, БФБ аз майдонҳои электромагнитӣ эмин аст, ки баъзе мушкилоти маъмулии системаҳои алоқаи мисиро бартараф мекунад.

Муқаддима

Шабакаҳои оптикий, ки дар асоси БФБ мебошанд қодиранд сигналро ба масофаҳои дур бо талафоти камтар интиқол диҳанд. Сарфи назар аз он, ки ин технология то ҳол гарон аст, нархи ҷузъҳои оптикий пайваста паст мешавад, дар ҳоле ки имкониятҳои хатҳои мис ба ҳадди ақал кам мешаванд ва барои рушди минбаъдаи ин самт ҳарочоти бештарро талаб мекунанд.

Хусусиятҳои лампаҳои электрони дар басомадҳои фавқулбаланд (БФБ)

Ғунҷоишҳои байниэлектродӣ ва индуктивияти баромадҳои лампаҳо. Инертияти электронҳо. Речай статикии лампаи электронӣ. Речай динамикии лампа.

Ҷараёни илқоӣ дар занцирҳои электродҳои лампаҳо. Ҷараёни илқоӣ дар занцирҳои электродҳои лампаҳои электронӣ. Ҷараёни конвенсия. Ҷараёни илқоӣ. Муқовимати даромад ва талафоти энергия. Талафоти энергия дар лампаҳои электронии баромадҳои фавқулбаланд.

Дастгоҳои маҳсуси электронӣ барои басомадҳои фавқулбаланд. Речай импулсӣ. Ковокии импулс. Коэфитсиенти пуркунӣ. Намудҳои асосии лампаҳои электронӣ барои басомадҳои фавқулбаланд. Маълумоти умумн доир ба лампаҳои маҳсуси электронии басомадҳои фавқулбаланд.

Клистронҳои фосиладор ва инъикосӣ. Клистронҳои фосиладор. Фазои дрейф. Клистронҳои дурезонатора. ЗКФ клистронҳо. Клистрони инъикосӣ. ЗКФ клистронҳои инъикосӣ.

Магнетрон. Лампаҳои мавҷҳои даванда ва акс. Амплитрон ва карматрон. Сохти магнетрон. Электронҳои муфид ва зааровар. ЗКФ магнетрон. Сохти лампаҳои мавҷҳои даванда. Сохти лампаҳои мавҷҳои акс. Твистрон. Карсиногрон. ЗКФ лампаҳои мавҷҳои даванда ва акс.

Диодҳои нимноқилий. Транзисторҳо ва микросхемаҳо. Диодҳои нимноқили барои БФБ. Диодҳои детекторӣ. Диодҳои омехтагар. Диодҳои параметрӣ. Диодҳои пайвасттғирдиҳӣ. Диодҳои пайвасттағирдиҳии резонансӣ. Диодҳои селан-фосилагӣ. Диоди Ганна. Транзисторҳо барои ББФ. Микросхемаҳои интегралӣ барои БФБ.

Даромади автрансформаторӣ ва трансформатории занцирҳои БФБ. Даромади автотрансформатории занцири БФБ. Занцири даромади басомади устувор. Занцири даромади диапазони баланд. Даромади трансформатории занцири БФБ. Занцири даромади БФБ бо хати резонансӣ. Коэфитсиенти трансформатсия.

Каскади тақвиятдиҳии БФБ. Каскади тақвиятдиҳии БФБ бо пайвастӣ автотрансформатори контур. Коэффициенти тақвиятдиҳӣ. Каскади тақвиятдиҳии БФБ дар триоди тураш умумӣ.

Генераторҳои лампагии БФБ. Генераторҳои лампагии БФБ бо ангезиши беруна. Тавоной ва ЗКФ генераторҳои БФБ. Хусусиятҳои модулятсия дар генераторҳои БФБ. Тавоной ва чуқурии модулятсия.

Генератори бфб бо модулятсияи шитоби сели электронҳо. Генераторҳои клистронӣ. Клистрони дуконтура. Клистрони бисёрконтур. Генератор бо лампаҳои мавҷҳои даванда (ЛМД). Лампаҳои мавҷҳои даванда. Генератор дар ЛМД-и намуди О. Генераторҳои ЛМД-и намуди М.

Генераторҳо бо лампаҳои мавҷҳои акс (лма). Генераторҳои магнетронӣ. Генераторҳо бо лампаҳои мавҷ-ҳои акс. Коэффициенти мувофиқии электронҳо. ЗКФ лампаҳои мавҷҳои акс. Усули таҳлили математикии намуди М. Карматрон. Платинотрон (амплитрон).

Қувватфизоҳои камгалогулаи бфб. Қувватфизоҳои радиобасомадӣ дар БФБ. Тарзи кор ва параметрҳои лампаҳои мавҷҳои акс. Ҳисоби коэффициенти тақвиятдиҳии лампаҳои мавҷҳои акс. Ҳисоби коэффициенти ғалаёни лампаҳои мавҷҳои акс.

Қувватфизоҳои параметрӣ. Тарзи кори қувватфизоҳои параметрӣ. Таносуби энергетикӣ. Намудҳои асосии қувватфизоҳои параметрӣ. Диодҳои дар қувватфизоҳои параметрӣ истифодашаванд. Характеристикаи кутоҳи қувватфизоҳои параметрии гуногун.

Қувватфизоҳо дар диодҳои тунелӣ. Тарзи кори диодҳои тунелӣ. Эффекти тунелӣ. Схемаи эквивалентӣ ва параметрҳои асосии диоди тунелӣ. Хусусиятҳои тадбиқи қувватфизоҳои камғалоғула.

Лоиҳаҳои қабулкунандаҳои сигналҳои беисти БФБ. Лоиҳаҳои қабулкунандаҳои сигналҳои беисти басомадҳои фавқулбаланд. Коэффициенти нақли занчири даромад.

Лоиҳаҳои қабулкунандаҳои сигналҳои импулси БФБ. Лоиҳаҳои қабулкунандаҳои импульсии басомадҳои фавқулбаланд. Вазифаи техникии қабулкунандаҳои басомадҳои фавқулбаланд. Интиҳоби схемаҳои қабулкунандаҳо.

Номгӯйи мавзӯъҳои намунавии корҳои лабораторӣ

1. Тадқиқоти кори клистронҳои инъикоскунанда.
2. Андозгири дар хатҳои интиқоли коаксиали ва усулҳои мувофиқат дар БФБ.
3. Олоти фиристанда бо модули ШИМ ва канали дорои алоқаи оптикий.
4. Омузиши схемаи пайвастӣ клистронҳои дурезонатора.

5. Омузиши вассоити қабулу интиқол бо модулятсия импулси васеи модулятор дар БФБ.

АДАБИЁТ

1. Сазонов Д.М. Антенны и устройства СВЧ:Учебник для вузов.- М:Высшая школа, 1998.
2. Григорьев А.Д. Электродинамика и техника СВЧ. - М.:Высш.шк.,1990.
3. Сергованцев Б.В. Параметрические усилители СВЧ., М.. Изд-во «Радио», 1991. -264с.
4. Справочник по радиоэлектронике. Г1од общей ред. А.А. Куликовского. Изд-во «Энергия» т.2. 2000.- 536с.
5. Электродинамический расчет характеристик излучения полосковых антенн. Б.А. Панченко, С.Т.Князев и др. -М.:Радио и связь, 2002.-253 с.
6. Устройства СВЧ и антенны. Д.И.Воскресенский, В.И. Степаненко и др. -М.:Радиотехника, 2003.-629с.
7. Генерация широкополосных хаотических СВЧ сигналов. Трубецков Д.И., Храмов А.Е. М.:Физматлит, 2004.
8. Банков С.Е., Курушин А.А., Разевиг В.Д. Анализ и оптимизация трехмерных СВЧ структур с помощью HFSS. Под редакцией проф.Банкова С.Е. -М.:СОЛООН-Пресс, 2004.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Асбобҳои нимноқилий”

Сарсуҳан

Нимноқилҳо ҳамчун синфи маҳсуси моддаҳо аз охири асри 19 маълуманд, танҳо таҳияи назарияи ҷисмҳои саҳт имкон дод, ки хусусияти хоси онҳоро фаҳмида шавад. Нимноқилҳо моддаҳое мебошанд, ки ноқилияти электронӣ доранд, ки дар байни металлҳо ва изоляторҳо мавқеи фосилавиро ишғол мекунанд. Онҳо аз металлҳо бо он фарқ мекунанд, ки интиқолдиҳандагони ҷараёни электрикӣ дар онҳо тавассути ҳаракати гармӣ, рӯшнӣ, ҷараёни электронҳо ва ғайра ба вучуд меоянд. манбаи энергия. Бе ҳаракати гармӣ (наздик ба сифри мутлақ) нимноқилҳо изолятсия мебошанд. Дар баробари баланд шудани ҳарорат гузарониши электрии нимноқилҳо зиёд шуда, ҳангоми гудохтан хусусияти металлӣ дорад.

Мақсади омӯзиши фан ташаккул додани дониши донишҷӯён дар бораи тарзи кор, хусусиятҳо ва параметрҳои асбобҳои нимноқилий, асосҳои физикии кори асбобҳои нимноқилий, режимҳои кори онҳо ва таъсирини омилҳои беруна ба параметрҳо мебошад.

Муқаддима

Дар электроникаи мусир ба истифодаи дастовардҳои микросхемаи рақамӣ ва (то андозае камтар) аналогӣ нақши афзоянда дода мешавад.

Донистани тарзи кор ва режимҳои кории асбобҳои нимноқӣ, инчунин усулҳои сохтан ва таҳлил кардани схемаҳо бо онҳо, барои ҳар як муҳандиси соҳаи электроника, ҳатмист.

Донишҷӯ вазифадор аст, ки хосиятҳои асосии диодҳо ва транзисторҳоро бо миқдори ҳадди ақали формулаҳо тавсиф қунад, ки барои пурзӯр кардан ва табдил додани сигналҳои электрикӣ, гурӯҳбандӣ кардани онҳо, фаҳмидани схемаҳои коммутатсионӣ, режимҳои кор, ҳисоб кардани параметрҳо ва характеристикаҳои статикӣ имкон медиҳад.

Асосҳои физикии нимноқилҳо. Пайдоиши зоннаҳо. Электромузарондагии металҳо, диэлектрикҳо ва нимноқилҳо. Таъсири ҳарорат ба электромузарондагии нимноқилҳо. Нимноқилҳои хос ва ғашӣ. Нимноқилҳои масҳи ва ғайри масҳӣ. Функцияи Ферми-Дирак. Статистикаи электронҳо ва ҷавфҳо дар нимноқилҳо. Таъсири равшани ва радиатсия ба нимноқилҳо. Хосиятҳои фотоэлектрикии нимноқилҳо.

Ҳолатҳои васлӣ дар нимноқилҳо. Нимноқилҳои донори ва аксепторӣ. Пайдоиши p-n-гузариш. Росткунӣ дар p-n-гузариш. Характеристикии волтамперии p-n-гузариш. Раҳнашавии p-n-гузариш. Раҳнашавии электрӣ ва ҳароратӣ. Таъсири ҳарорат ба p-n-гузариш. Хосиятҳои фотоэлектрии p-n-гузариш. Истифодабарии p-n-гузаришҳо барои сохтани асбобҳои нимноқилӣ. Васли метал-нимноқил. Пайдоиши монеаи Шоттки. Усулҳои муайян намудани баландии монеаи Шоттки. Асбобҳо дар асоси монеаи Шоттки.

Асбобҳои нимноқилӣ ва хосиятҳои онҳо. Диодҳои нимноқилӣ. Классификацияи диодҳои нимноқилӣ. Ишораҳои шартии диодҳои нимноқилӣ. Диодҳои нимноқилӣ барои рост кардани ҷараён: тарзи кор, характеристикаҳои волтамперӣ, муайян намудани параметрҳои диодҳо. Таъсири ҳарорат ба параметрҳои диодҳо. Таъсири равшаниӣ ва радиатсия. Стабилитронҳои нимноқилӣ: тарзи кор, характеристикаҳои волтамперӣ, муайян намудани параметрҳои стабилитронҳо. Варикапҳо: тарзи кор, характеристикаҳои волтамперӣ, муайян намудани параметрҳои варикапҳо. Диодҳои тунеллӣ: соҳт, тарзи кор, характеристикаҳои волтамперӣ, муайян намудани параметрҳои диодҳои тунеллӣ. Диодҳои импулсӣ. Транзисторҳои биполярӣ, соҳт ва тарзи кор. Схемаҳои пайвасти транзисторҳои биполярӣ: умуниэмиттер, умунибаза ва умуниколектор. Оилаи характеристикаҳои статикии транзисторҳо ҳангоми пайвасти

схемаҳо. Муайян намудани параметрҳои транзисторҳо. Таъсири ҳарорат ба хосиятҳо ва параметрҳои транзисторҳои биполярӣ. Транзисторҳои майдонӣ. Соҳт, тази кори транзисторҳои майдонӣ. Характеристикаҳои воламперӣ. Муайян намудани параметрҳои транзисторҳои майдонӣ.

Асбобҳои нимноқилии фотоэлектрикӣ. Диодҳои нурафкан. Соҳт ва тарзи кор. Характеристика, параметрҳо ва истифодабарии онҳо. Фотодиод. Соҳт ва тарзи кор. Характеристика, параметрҳо ва истифодабарии онҳо. Фотоэлементҳо ва элементҳои офтобӣ. Тавсиф ва истифодаи онҳо. Оптопара, соҳт ва тарзи кори онҳо.

Номгӯйи мавзӯъҳои намунавии корҳои лабораторӣ

1. Бардошти характеристикаи вольт-амперии диоди нимноқилӣ
2. Омӯзиши стабилитрони нимноқилӣ.
3. Бардошти характеристикаҳо ва муайян кардани параметрҳо транзистор бо схемаи базаи умумӣ.
4. Бардошти характеристикаҳо ва муайян кардани параметрҳои транзисторҳо бо схемаи умумиэмиттер.
5. Бардошти характеристикаҳо ва муайян кардани параметрҳои транзисторҳои майдонӣ.
6. Бардошти характеристикаҳо ва муайян кардани параметрҳои диоди тунеллӣ.
7. Бардошти характеристикаҳо ва муайян кардани параметрҳои варикап.

АДАБИЁТ

1. Лебедев, А.И. Физика полупроводниковых приборов / А.И. Лебедев. - М.: Физматлит, 2008. - 488 с.
2. Лебедев, А.И. Физика полупроводниковых приборов. / А.И. Лебедев. - М.: Физматлит, 2012. - 488 с.
3. Ощепков, А.Ю. Физика полупроводников: Учебник. 4-е изд., стер. / А.Ю. Ощепков. - СПб.: Лань П, 2016. - 400 с.
4. Старосельский, В.И. Физика полупроводниковых приборов микроэлектроники. учебник для академического бакалавриата / В.И. Старосельский. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 463 с.
5. Шалимова, К.В. Физика полупроводников. 4-е изд., стер / К.В. Шалимова. - СПб.: Лань, 2010. - 400 с.
6. Шалимова, К.В. Физика полупроводников: Учебник. 4-е изд., стер. / К.В. Шалимова. - СПб.: Лань, 2010. - 400 с.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Таъсири нурҳои ионӣ ба асбобҳои нимноқилий”

Сарсухан

Пешравии прогресси техникии соҳаи радиоэлектроника дар бисёр мавридҳо аз савияи баланди илми доштаи муҳандисон ва технологҳо вобаста мебошад. Истифодабарии асбобҳои электронӣ дар майдонҳои нурафкани ионидошта, ҳангоми ворид шудани асбобҳо ба майдонҳои радиоактивӣ ё нейтрони, бояд омилҳои радиатсиониро муҳандисони соҳаи радиоэлектронӣ ба назар гиранд. Дараҷаи (савияи) навоварии асбобҳои радиотехники ва мустаҳкамии радиатсионӣ дар бисёр мавридҳо аз руи соҳт ва истифодабарии моддаҳо, хосияти истифодабарии сода муаяйн карда мешавад. Доностани эффекти радиатсионӣ дар материал, баҳо додан ба микдор ва сифати асбобҳои радиоэлектрони бисёр муҳим аст, чунки дар бисёр мавридҳо нурҳои радиатсионӣ ба хосияти модда таъсири манғӣ мерасонад, ки он ба пастшавии сифат ва мустаҳкамии асбобҳои электронӣ оварда мерасонад. Лекин дар баъзе мавридҳо муқарар шудааст, ки нурҳои радиатсионӣ ба модда (материалҳо) таъсири мусбат мерасонад, ва ин ба он оварда мерасонад ки ин нурҳои радиатсионӣ ба сифати факторҳои технологӣ истифода баранд.

Муқаддима

Бо суръати тез инкишоф ёфтани ва бо дастовардҳои хуб ноил гаштани илми радиотехника ва электроника ба он оварда расонд, ки асбобҳои электрониро ба соҳаҳои ядрӣ, техникаи ракети, техникаи қайҳонӣ барои назорат ва мушоҳида ба просеси технологии радиоалоҷа, алоқаи заминӣ, кор дар майдонҳои афканишоти ядрои дошта истифода баранд.

Ҳангоми таъсири ҳар гунна омилҳои таъсирбахш, асосан нурҳои радиатсионӣ ба асбобҳои радиотехники ҳангоми истифодаи услуб (методика), баланд бардоштани мустаҳкамии асбобҳои радиоэлектрони дар айни замон яке аз масъалаҳои асоси ба шумор меравад, барои он ки маводҳои нимноқилий ва асбобҳои электронӣ ва схемаҳои электронии аз ин маводҳо соҳтаро дар ҳама соҳаҳои ҷомеаи имruzza васеъ истифода мебаранд. Соҳтани схемаҳои электрони ба радиатсионӣ тобовар дар ҳолате амали мешавад, ки таъсири нурҳои радиатсиониро ҳангоми соҳтани асбобҳои радиоэлектрони дуруст ба роҳ монанд. Ва бисёргизнагии процессҳои физикӣ ҳангоми таъсири нурҳои радиатсионӣ дар апаратураҳо (дастгоҳҳои электрони) аз ихтирокорон саҳт вобастаги дорад. Ҳангоми соҳтани асбобҳои электронии ба радиатсия тобовар савияи баланди донишии ихтирокорон зарур аст.

Характеристикаи факторҳои берунаи вайронқунанда ва таъсири онҳо ба асбобҳои радиоэлектронӣ. Намудҳои нурҳои офар ва параметрҳои асосии онҳо; Намудҳои асосии манбаъҳои вайронқунанда; Таҳдииди радиациони (тобиши) ҳангоми таркиши ядроӣ; Афканишоти муҳити кайҳонӣ; Манбаъҳои радиатсиони барои гузаронидани таҷрибаҳо ва тадқиқотҳои илми.

Таъсири мутақобилаи нурҳои офар бо материалҳо ва асбобҳои радиоэлектронӣ

Эффекти кӯчиш дар панчараи кристалии материал; Протсеси нуқсии радиатсионӣ; Иониши моддаҳо; Таъсири нуқсҳои радиатсиони ба хосиятҳои электрофизики нимнокилҳо; Тағирёбии концентратсионии барандаҳои асосии заряд; Тағирёбии ҳаракатмандии барандаҳо; Тағирёбии муковимати хос; Тағирёбии муддати умр; Таъсири иониши ба характеристикаҳои нимнокилҳо ва диэлектрикҳо; Эффекти иониш дар диэлектрикҳо.

Эффекти радиатсионӣ дар схемаҳои ҳурди интегралӣ. Боқимондагии эффектҳои радиатсионӣ ба соҳт ва элементҳои схемаҳои ду қутбаи интеграли; Таъсири нуқсҳои радиатсионии устувор; Хусусиятҳои зоҳир кардани эффектҳои гузориш дар элементҳои схемаҳои интегралӣ; Ҷараёни иониши р-п гузариш ҳангоми зиёд будани тавоноии дозаи нурҳои офар; Реаксияи иониши махсуси соҳтори транзисторҳои биполяри; Баҳодиҳии миқдорӣ ва просеси таъсири мутақобилаи афканишот ба моддаҳо; Афканишоти нейтронӣ; Афканишоти электронӣ.

Таъсироти мутақобилаи афканишоти электрони ба кремний. Нуқсҳои тобиши дар кремний; Таъсири нури офар ба хосияти электрофизики кремний; Муддати умри барандаҳои ғайриасосии заряд; Ганоиши барандаҳои заряд; Ҳаракатмандии барандаҳои заряд; Муковимати хос; Таъсири нурборонкунӣ ба транзисторҳои биполярӣ; Таъсири тобиш ба микронақшҳои (микросхемаҳои) интегралӣ намуди ТТЛ; Корношоямии радиатсионии микросхемаҳои интегралӣ.

Асосҳои физикии спектрометрияи релаксатсионии савияҳои чуқур. Намудҳои асосии спектрометрияи релаксатсионии савияҳои амиқ; Дастгоҳ ва усули ТРСЧ тавассути намбардории басомадӣ; Тадқиқоти таҷрибавии савияҳои амиқ. Иҷрои тадқиқоти озмоиши.

Номгӯйи мавзӯъҳои намунавии корҳои лабораторӣ

1. Муайян намудани ғаноиши қапандаҳо дар савияҳои амиқ дар реҷаи муоинаи басомадҳо.
2. Муайянкунии энергияи фаъолкуни савияҳои амиқ.
3. Муайянкунии буриши рабоиши савияҳои амиқ.
4. Тадқиқи нимрухи тақсимшавии савияҳои амиқ.

5. Тадқиқи электронқилияти чисмҳои саҳт.
6. Резонаторҳои кварсӣ.
7. Омӯхтани таъсири радиатсия ба параметрҳои баромади диодҳо.

АДАБИЁТ

1. Берман Л.С. Емкостные методы исследования полупроводников. Л. «Наука» 1972.
2. Динисов А.А. Релаксационная спектроскопия глубоких уровней. М. 1981.
3. Зарубежная радиоэлектроника. 1981. №236.
4. «ДЛС-82», Релаксационный спектрометр глубоких уровней. Проспект фирмы «» Венгрия, 1985.
5. Берман Л.С., Лебедев А.А. Емкостная спектроскопия глубоких центров в полупроводниках. Л., «Наука», 1981.
6. Шик А.Я. Об определении параметров глубоких центров методом емкостной спектроскопии. – ФТП, 1984, вып. 10, т.18, с.1759-1762.
7. Горюнов Н.Н. и др. Установка для исследования параметров глубоких уровней в полупроводниках методом релаксации емкости. – Электронная техника, сер.6, 1985, вып. 7, с.37-39.
8. Лебедев А.а. и др. Влияние генерации неосновных носителей тока на емкостную спектроскопию поверхностных состояний в МДП-структуратах. ФТП, 185, вып. 10, т.19, с. 1791-1795.
9. Ладыгин Е.А. Радиационная технология твердотельных электронных приборов. М., 1976, 354с.
10. Физические процессы в облученных полупроводниках. Под. ред. Л.С. Смирнова, Новосибирск, «Наука», 1977, 253с.
11. Физические процессы в облученных полупроводниках. Под. ред. Смирнова Л.С., Новосибирск, «Наука», -236с.
12. Радиационные эффекты в полупроводниковых приборах. Коршунов Ф.П., Готольский Г., Иванов Г.М., - Минск. Наука и техника, - 1978. – 87с.
13. Епифанов Г. И., Мелга Ю.А. Физические основы конструирования и технология РЭА и ЭВА, М., «Советская радио» 1959, с. 179-233.
14. Шалимова К.В. Физика полупроводников. М., «Энергия», с. 11-25.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Назарияи лаппишҳо”

Сарсухан

Равандҳо ва системаҳои лаппиш дар табиат, технология ва ҷомеа ҷунон паҳн шудаанд, ки ҳар яки мо бо онҳо дар ҳаёти ҳаррӯза борҳо дучор мешавад, ки хосиятҳои асосии онҳоро ба осонӣ ифода карда метавонад.

Воқеан, вақте ки мо дар бораи тағирёбии ҳарорат, қурби мубодила, шиддати барқ, маятник, сатҳи об ва ғайра мешунавем, мо мефаҳмем, ки сухан дар бораи равандҳои вақт ё фазо меравад, ки дараҷаҳои пахшии гуногун доранд ва ба ибтидо бармегардад. Гузашта аз ин, ин хосиятҳои асосии равандҳо аз хусусияти системаҳо вобаста нестанд ва аз ин рӯ мумкин аст аз нуқтаи назари ягона дар доираи як роҳи умумии байнисоҳавӣ тавсиф ва омӯхта шавад. Маҳз ҳамин равишро назарияи лаппишҳотаҳия кардааст, ки мавзӯи он падидаҳо ва равандҳои ларзиш дар системаҳои табиати гуногун мебошанд. Назарияи лаппишҳо хосиятҳои ларзиши системаҳои воқеиро аз таҳлили моделҳои мувофиқ ба даст меорад. Дар натиҷаи чунин таҳлил робитаи байни параметрҳои модел ва хосиятҳои ҷарҳзании он муқаррар карда мешавад.

Муқаддима

Назарияи лаппишҳоҳам илми амалӣ ва ҳам фундаменталий мебошад. Характери амалии назарияи лаппишҳо бо истифодаи сершумори он дар физика, механика, идоракунии автомати, радиотехника ва электроника, асбобсозӣ ва ғайра муайян карда шудааст. Дар ин соҳаҳои илм миқдори зиёди системаҳо ва ҳодисаҳои гуногун бо усулҳои назарияи лаппишҳо омухта шудаанд. Ғайр аз ин, дар асоси назарияи лаппиш самтҳои нави техникий-муҳандисӣ, ташхиси лаппиш, биомеханика ва ғайра ба вучуд омадаанд. Маҳз омӯзиши системаҳои динамикӣ ба назарияи лаппишҳо имкон дод, ки мағҳумҳо ва муқарраротро ҷорӣ кунад, усулҳоро таҳия кунад ва натиҷаҳое ба даст орад, ки ба дигар илмҳои табиатшиносӣ таъсири калон расонад.

Осилиягори лаппиши озод бо соиши ғайриҳаттӣ ва ғайриҳатгии моеъгӣ. Мисолҳои системаҳои лаппиш ва омилҳои он дар табиат ва техника, системаи классификатсионӣ. Масъалаи назарияи лаппишҳо. Модели математикии системаи лаппишҳои ғайриҳаттӣ. Муодила ҳаракати хотира дар ҳолати каноникӣ. Ҳалли усули ММА. Муайян кардани қонуни амплитудӣ, фарқият аз контури ҳаттӣ. Муайян кардани ҳолати статсионарӣ. Лаппишҳои маҷбурий ва озод.

Амплитуда ва лаппиши фаза. Амплитуда ва лаппиши фаза. Шарти ҷой доштани система, лаппишҳои амплитудавие, ки аз фаза вобаста нест. Сикли умумӣ. Схемаи контури ғайриҳаттии ғунҷоиш, муодилаи дифференсиалӣ, ҳалли усули таҳлили математикӣ. Графики қаҷии резонансӣ. Ҳаракати маҷбурии контури ғайриҳаттии ғунҷоишӣ бо параметрҳои маҷбурий.

Схема, муодилаи дифференсиалӣ. Хосияги фарқунандагии лаппишҳои хаттӣ ва ғайрихаттии контурҳои баланд. Намуди нуқтаи маҳсус. Маълумот дар бораи портрети фазавӣ. Системаи идеалии маятник. Маятник ва ҳаракати чархзаданда. Усули соҳтани траекторияи фазавӣ ва соҳти системаи идеалии портрети фазавӣ. Муайян кардани сикли варианти делта метод.

Системаҳои автолаппишҳо бо як дараҷаи озод. Намудҳои системаҳои автолаппиш. Муодилаи Ван-дер-Поля, бо зиёд шудани лаппишҳои хурд ва калони хомӯшшаванда. Автогенераторҳо бо речай соҳти схемаи ангезиш. Амплитудаи статсионарӣ, ҳолати системаҳои ангезиш ва ғайриангезиш. Усули Боголюбов. Усули идеявӣ. Усули аниқ. Шарти тақвияти I ва II-ум. Муайян кардани амплитуда ва басомади автолаппишҳо бо речай ороми ангезиш. Масъалагузорӣ, ҳал бо дараҷаи дуюми усули Боголюбов. Ҳалли муодила барои амплитуда. Соҳтани графики конунии зудӣ ва амплитудаҳо.

Системаҳои ғайриавтолаппиш. Системаҳои автолапандагии баландбасомад. Вариантҳои системаи фаъол ва ғайрифаъол. Генераторҳои бисёрконтура бо тақсимшавии резисторҳо. Системаҳои боҳамалоқамандии якбасомадаи автогенераторҳо. Системаҳои автолапандагии алоқаи акс. Схемаҳои оддӣ. Баланси амплитуда.

Номгӯйи мавзӯъҳои намунавии корҳои лабораторӣ

1. Тадқиқи лаппиши хомушшаванда дар контури лаппиш;
2. Омӯзиши лаппиши маҷбури дар контури лаппиш;
3. Генератори тиратроний бо лаппишҳои релаксатсионӣ;
4. Омӯзиши лаппиши электрикӣ дар контури алоқаманд;
5. Тадқиқи хосияти контур.

АДАБИЁТ

1. Стрелков С.П. Введение в теорию колебаний – М: Наука. 1994. - 437с.
2. Мигулин В.В. Медведев В.К. Основы теории колебаний. М. Наука, 2001.- 392с.
3. Пиачарда А. Физика колебаний. М: «Высшая школа», 1996. - 453с.
4. В.Д. Горяченко, А.Л.Пригородский, В.М.Сандалов. Задачи по теории колебаний, устойчивости движения и качественной теории дифференциальных уравнений. Ч.1. Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2007. - 48 с.
5. Пановко Я.Г. Основы прикладной теории колебаний и удара. Изд.5. 2010. 272 с
6. Бидерман В.Л. Теория механических колебаний. –М.:Высшая школа, 1980. –408 с.

7. Культербаев Х.П. Основы теории колебаний. Основы теории, задачи для домашних заданий, примеры решений. Нальчик, 2003. - 130 с.
8. Тимошенко С.П. Колебания в инженерном деле. – М.: Наука, - 1967. – 444 с.
9. Яблонский А.А., Норейко С. С. Курс теории колебаний. – М.: Высшая школа, 1975. – 256 с.
10. Мандельштам Л.И. Лекции по теории колебаний. – М.: Наука, 1972. – 470 с.
11. Обморшев А.Н. Введение в теорию колебаний. – М.: Наука, 1965. – 276 с.

**Барномаи таълими
аз фанни “Асосҳои техникии микропротессорӣ”**

Сарсухан

Дар замони муосир компьютер дар рушди илмҳои техникий аҳамияти аввалиндарача дорад. Давлатҳои пешрафтаи олам ба омӯзиши ин баҳш диққати ҷиддӣ додаанд ва дар асоси ин поягузорӣ самараи дилҳоҳро дастрас намудаанд.

Омӯзиши як фанни пуршиддат инкишофёбанда ва илмталаб, аз қабили микроэлектроника ва технологияи микропроцессорӣ вазифаи ҷолиб ва мураккабест, ки такмили доимӣ, пурра кардани донишҳои ҳосилшуда ва шиносой бо соҳаҳои ба ҳам алоқаманди илмию техникиро талаб мекунад. Дар робита ба истифодай васеъи системаҳои электронии идоракуни электронӣ ва барои ҳалли самараноки ҳама гуна мушкилоти амалӣ, мутахассиси муосир, ки бо технологияи компьютерӣ алоқаманд аст, бояд на танҳо фаҳмиши ибтидоии мағҳумҳои асосии соҳтани системаҳои электронии муосир, балки дар бораи вазъият ва перспективаҳои инкишофи базаи элементҳо низ ба таври бояду шояд сарфаҳм рафтанд.

Муқаддима

Мақсади асосии омӯзиши фанни мазкур шинос намудани донишҷӯён бо оилаҳои муосири микропрессорҳо ва микроконтроллерҳо, омӯзиши принсипҳои конструктории дастгоҳҳои микропрессорӣ, инчунин ташаккул додани малакаҳои барномасозӣ барои дастгоҳҳои микропрессорӣ мебошад.

Компьютерҳои фардӣ ва қисмҳои таркибии он. Муқаддима. Ҷузъҳои асосии дохилии компьютер. Платаи модарӣ (ПМ). Протессор. Шинаи системавӣ. Портҳо. порти USB. Корти видеой. Корти садоӣ.

Маълумоти умумӣ дар бораи микропротсессорҳо. Таърифҳо ва мағҳумҳои асосии технологияи микропроцессорӣ. Мантиқи саҳт ва чандир. Микропротсессор. Сохтори шиннавии алоқа.

Речай кори системаи микропротсессорӣ. Мубодилаи барномавии инфоматсия. Мубодила бо таваққуф. Дастрасии бемамоният ба ҳофиза (ДБҲ).

Сохтори системаи микропротсессорӣ. Навъҳои системаи микропротсессорӣ. Намудҳои системаҳои микропроцессорӣ ва омилҳое, ки ба кори онҳо таъсир мерасонанд. Намудҳои системаҳои микропроцессорӣ. Омилҳое, ки ба суръати микропроцессорҳо таъсир мерасонанд. Шинаҳои системаи микропроцессорӣ. Шинаи маълумот. Шинаи суроғаҳо. Шинаи идоракунӣ.

Функцияҳои дастгоҳи магистрал. **Хусусиятҳои протсессор.** Функцияҳои хотира. Функцияҳои дастгоҳи даромад/баромад. Системаҳои фармонҳои протсессор. Фармонҳои интиқоли маълумот. Фармонҳои арифметикий. Фармонҳои мантиқӣ. Фармонҳои гузариш. Зудамалии протсессорҳо. Ташкили микроконтроллерҳо. Тасниф ва сохтори микроконтроллерҳо. Барнома ва хотираи маълумоти микроконтроллерҳо.

Асосҳои алгоритмсозӣ. Мағҳуми алгоритм ва схемаҳои алгоритм. Хосиятҳо ва роҳҳои сохтани алгоритм. Пайдарпаии қадамҳои сохтани алгоритм. Гузориши масъала. Сохтани модел. Коркарди алгоритм. Бузургихо дар алгоритмҳо. Схемаҳои ва намудҳои алгоритмҳо.

Номгӯйи мавзӯъҳои намунавии корҳои лабораторӣ

1. Омӯзиши қисмҳои компьютер
2. Асосҳои забони барномасозии Assemblер. Идоракунии портҳои баромад.
3. Коршоямии микропротсессорҳо. Идоракунии порти воридотӣ.
4. Коркарди маълумоти рақамӣ.
5. Микропроцессорҳои 8-бита Истифодаи қатъшавӣ. Истифодаи таймерҳо.
6. Микроконтроллерҳои аналогӣ ба табдили рақамӣ.
7. Модулятсияи паҳнои импулсҳо.

АДАБИЁТ

1. ЭБС «Лань»: Смирнов, Ю.А. Технические средства автоматизации и управления: учебное пособие / Ю.А. Смирнов. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 456 с. - ISBN 978-5- 8114-2376-7. - Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL: <https://e.lanbook.com/book/109629>.

2. ЭБС «Znanium»: Шишов О.В. Программируемые контроллеры в системах промышленной автоматизации: учебник / О.В. Шишов. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 365 с. - Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа <http://www.znanium.com>]. — Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/978937>.
3. Вострухин, А.В. Введение в программирование микроконтроллера AVR на языке Ассемблера: учебное пособие / А.В. Вострухин, Е.А. Вахтина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Илекса, 2010. - 184 с. [Электронный ресурс; Режим доступа: <https://book.xyz/book/2522339/72583b>].
4. Белов, А.В. Мир книг по микроэлектронике <http://book.mirmk.ru/>
5. ЭБС «Лань»: Смирнов, Ю.А. Основы микроэлектроники и микропроцессорной техники: учебное пособие / Ю.А. Смирнов, С.В. Соколов, Е.В. Титов. - 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург: Лань, 2013. - 496 с. - ISBN 978-5-8114-1379-9. - Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL: <https://e.lanbook.com/book/12948>.
6. ЭБС «Лань»: Рассадкин, Ю.И. Микропроцессорная техника. Специальные вопросы проектирования: словарь / Ю.И. Рассадкин, А.В. Синицын. - Москва: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. - 64 с. - ISBN 978-5-7038-4413-7. - Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL: <https://e.lanbook.com/book/103543>
7. ЭБС "Лань": Смирнов, Ю.А. Технические средства автоматизации и управления [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.А. Смирнов. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 456 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/109629>. - Загл. с экрана.
8. ЭБС «Znanium»: Водовозов А. М. Микроконтроллеры для систем автоматики: учеб. пособие / Водовозов А.М. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. - 164 с.: ISBN 978-5-9729-0138-8 - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/760122>
9. Датчики: справ. пособие / В. М. Шарапов [и др.]; под общ. ред. В. М. Шарапова, Е. С. Полищук. - М.: Техносфера, 2012. - 624 с. - (Мир электроники).

**Барномаи таълимӣ
аз фанни “Асосҳои назарияи занҷирҳо”**

Сарсухан

Ҳангоми омузиши ин фан дар назар дошта мешавад, ки донишҷӯён қисмҳои ҳисоби дифференсиалий ва интегралӣ, алгебраи хаттӣ ва

ғайрихаттӣ, ададҳои қомплексӣ ва тригонометрияи математика ва қисмҳои электр ва магнетизми фанни физикаро омӯхтаанд.

Мақсади омӯзиши фан ба муҳандисони оянда додани дониши мукаммали усулҳои таҳқиқ, ҳисоб ва истифодаи амалии ҳодисаҳои электромагнитӣ ва табдилдиҳии энергия ва тайер намудани таҳкурсӣ барои омузиши ояндаи фанҳои тахассусӣ мебошад. Дар давоми омузиши фанни асосҳои назарияи занҷирҳородонишҷӯён бояд назарияи ҳодисаҳои физикие, ки асоси соҳт ва амалиёти таҷхизоти гуногуни электротехникиро ташкил медиҳанд омухта, соҳиби малакаи амалии истифодаи усулҳои таҳдил ва ҳисоби занҷирҳои электрӣ ва магнитӣ гарданд. Дар баробари усулҳои анъанавии таҳлили схемаҳо, муқаррароти асосии таҳлили занҷирҳои электрикӣ бо манбаъҳои идорашаванда пешниҳод карда мешаванд.

Муқаддима

Дар натиҷаи омӯзиши фан донишҷӯён бояд усулҳои асосии таҳқиқ ва ҳисоби занҷирҳои электрии хаттӣ ва ғайрихаттии ҷараёни доимӣ, ҷараёни синусоидалӣ тағийирёбандана ва занҷирҳои сефазаро аз худ намуда, дар таҷриба

Дониш ва малакаи дар асоси омузиши ин фан дарёфткарда асоси омузиши фанҳои тахассусии зерин мегардад: «Техникаи ченкунию иттилоотӣ», «Электроника», «Равандҳои гузаранда», «Ҳаракатоварҳои барқӣ», «Неругоҳҳои электрӣ», «Таъминоти барқ» ва ғайраҳо.

Фанни мазкур дар рафди омӯзиш қисмҳои зеринро дар бар мегирад:

- назарияи занҷирҳои хаттии ҷараёни доимӣ;
- назарияи занҷирҳои ғайрихаттии ҷараёни доимӣ;
- назарияи занҷирҳои хаттии ҷараёни синусоидалӣ тағийирёбандана;
- назарияи занҷирҳои сефаза.

Маълумоти умуми дар бораи занҷирҳои электрикӣ. Муқаддима. Занҷирҳои электрикӣ. Схемаҳои занҷири электрикӣ. Мағҳумҳои асосии топологии занҷирҳои электрикӣ. Элементҳои хаттии занҷири электрикӣ, резистор ва хосиятҳои он.

Занҷири электрикии хаттӣ ҳангоми таъсири гармоникӣ. Резисторҳо. Қонунҳои асосии занҷирҳои электрӣ: қонунҳои Ом. Пайдарпай ва параллел пайвасти резисторҳо. Ҳисоб кардани занҷири электрикӣ бо усули ҷараёнҳои контурӣ. Ноқилияти электрикӣ. Назарияи классикии электронӣ. Конденсаторҳо. Фунҷоиши конденсаторҳо ва параметрҳои конденсаторҳо ва пайвасти онҳо. Ғалтаки индуктивӣ параметрҳои онҳо дросселҳо. Элементҳои хаттӣ дар занҷири ҷараёни тағийирёбандана.

Муқовимат дар занчири тағыйирёбанда. Фунчоиш ва индуктивият дар занчири ҷараёни тағыйирёбанда.

Занчири резонансӣ. Контури лаппиши пайдар ва параллел. Занцирҳои полоии. Занцирҳои электрии ғайрихаттии ҷараёни доимӣ. Элементҳои ғарихаттӣ. Усулҳои ҳисоби занцирҳои ғайтихаттӣ. Хосиятҳои асосии занцирҳои ноҳаттии. Пайвасти диодҳо ва транзисторҳо.

Номгӯйи мавзӯъҳои намунавии корҳои лабораторӣ

1. Тадқиқи шохаҳои занчири электрикӣ ҷараёни доимӣ;
2. Усулҳои ҳисоби занчири электрикӣ ҷараёни доимӣ;
3. Тадқиқи кори занчири электрикӣ ҷараёни синусоидалӣ;
4. Раванди гузариш дар занчири хаттии электрикӣ;
5. Тадқиқи занчири ҷараёни доимӣ бо элементҳои ноҳаттӣ;
6. Кафшеркунии ноқилҳо ва лавҳаҳои дастгоҳҳои электромагнитӣ.

АДАБИЁТ

1. Ҳ.Саъдуллоев, Д.М. Ақдодов. Электр ва магнетизм. Душанбе -2011. С. 262.
 2. Попов В.П. Основы теории цепей: учебник для вузов /В.П. Попов. – 6-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 2007. – 575 с.
 3. Атабеков Г. И. Основы теории цепей: учеб. для вузов /Г. И. Атабеков. – 2-е изд., испр. – СПб.: Лань, 2006. – 432 с.
 4. Баскаков С.И. Лекции по теории цепей: учеб. пособие /С.И. Баскаков. – 4-е изд. – М.: КомКнига, 2005. – 280 с.
 5. Новиков Ю.Н. Электротехника и электроника. Теория цепей и сигналов, методы анализа: учеб. пособие / Ю.Н. Новиков. –СПб.: Питер, 2005. – 384 с.
 6. Корҳои лабораторӣ аз электр ва магнетизм (Муратибон Ҳ. Саъдуллозода ва Д. Ақдодов) Душанбе, с. 2006.
 7. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. М.: Высшая школа. 1996.- 638с.
 8. Теоретические основы электротехники. Учебник для вузов. Том 1/ К.С.Демирчян, Л.Р.Нейман, Н.В.Коровкин, В.Л.Чечурин. СПб.: Питер. 2003.-463с.
 9. Атабеков Г.И. Теоретические основы электротехники. Линейные электрические цепи: Учебное пособие. СПб.: издательство «Лань», 2009. - 593 с.
- Основы теории цепей: Учебник для вузов/ Г.В.Зевеке, П.А.Ионкин, А.В.Нетушил, С.В.Сахахов. М.: Энергоатомиздат, 1989.- 528 с.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Асосҳои радиолокатсия ва радионавигатсия”

Сарсухан

Системаҳои мусоиди радиолокатсионӣ системаҳои (СРЛ) мураккаби иттилоотӣ ва техникии идоракунии вақти воқеӣ мебошанд, аз ҷумла маҷмӯи иерархӣ тақсимшудаи СРЛ, маҷмӯи воситаҳои автоматикунӣ, воситаҳои қабул, коркард, намоиш ва интиқоли маълумоти радарӣ, инчунин асбобҳо, технологияҳо ва субъектҳои назорат, ки барои таъминоти иттилоотии доираи васеи вазифаҳои ҳарбию техникӣ, илмию таҷрибавӣ ва иҷтимоию иқтисодӣ пешбинӣ шудаанд.

Объекти ин фан системаҳои мусоиди радиолокатсионӣ ҳамчун системаҳои мураккаби иттилоотӣ ва техникии идоракуниӣ дар вақти воқеӣ мебошад.

Мавзӯи фан принципҳои муносибати систематикӣ ба таҳлил ва соҳтани системаҳои мусоиди радиолокатсионӣ, усулҳо ва воситаҳои таъмини талаботи мушахҳаси тактикӣ ва техникӣ ба радарҳо, принципҳои асосии соҳтани системаҳо, роҳҳо, гирехҳо, блокҳо ва элементҳои воситаҳои радиолокатсионӣ, самтҳои перспективии инкишофи системаҳои радиолокатсионӣ барои мақсадҳои маҳсус, инчунин асосҳои назария ва методологияи ошкор кардани сигналҳои радиолокатсионии бисъёрканал ва ҷенгунии параметрҳои онҳо дар зери таъсири объектиҳои берунаро дар бар мегирад.

Муқаддима

Мақсади ин фан аз он иборат аст, ки донишҷӯён донишҳои фундаменталии маҳсус-технико, ки принципҳои асосии соҳтан ва кори системаҳои мураккаби радарӣ, роҳҳо ва унсурҳои радиолокатории мусоид, самтҳои эҳтимолии такмил ва рушди онҳо, усулҳо ва воситаҳои ноил шудан ба талаботҳои тактикӣ ва техникӣ оид ба намунаҳои таҷҳизоти радарӣ; инчунин имконияти аз худ кардани проблемаҳои истифодабарии техникӣ ва самаранок истифода бурдани СРЛ нигаронида шудааст.

Асосҳои физикии назорати радарии ҳадафҳо. Ҳусусиятҳои умумии радиолокатсионӣ ҳамчун як соҳаи радиоэлектроника. Назорати радиолокатсионӣ ҳамчун воситаи ба даст овардани маълумот дар бораи ҳадафҳо. Вазифаҳо ва намудҳои радиолокатсионӣ. Принципҳои муайянкунии ҳадафҳои ҳавоӣ, ҷенгунии координатаҳо ва параметрҳои ҳаракати онҳо. Усулҳои муайян кардани ҷойгиршавии объектиҳо. Усулҳои

ченкуни суръати ҳадафҳо. Усулҳои баррасӣ. Таҷҳизоти назорати радарӣ ва диаграммаи блоки умумии онҳо.

Объектҳои назорати радарии ҳадафҳо ва хусусиятҳои сигналҳои инъикосшуда.

Ташаккули сигналҳои радарии инъикосшуда. Сатҳи инъикоси ҳадафи муассир. Ҳадафҳои радарии соддатарин конфигуратсия ва хусусиятҳои онҳо. Сатҳи инъикоси самараноки ҳадафҳои мураккаб ва гурӯҳӣ. Зичии тақсимоти эҳтимолияти самаранокии сатҳи иникоскунандай ҳадафи тағйирёбанд. Назарияи ченкуни координатаҳои ҳадафҳо ҳамчун масъалаи баҳодиҳии параметрҳои сигналҳои радарӣ. Дурустии ченкуни суръати ҳаракат. Дурустии чен кардани координатҳои кунҷии ҳадаф. Дақиқии воқеии ченкуни координатаҳо.

Принципҳо ва ҳарсиятҳои асосӣ. Системаҳои радионавигатсионӣ. Мохият ва вазифаҳои аэронавигация. Системаҳои координатаҳои навигатсионӣ. Усулҳои муайян кардани ҷойгиршавии ҳавопаймо. Схемаи умумии блоки системаи радионавигатсионӣ. Тавсифи муҳтасари ҳатогиҳо дар ченкуни радионавигатсионӣ. Усулҳо ва системаҳои муайян кардани ҷойгиршавии ҳавопаймоҳо.

Системаҳои радионавигатсионии гониометрӣ. Маълумоти умумӣ дар бораи гониометрии системаҳои радионавигатсион ва доираи истифодаи ҷангии онҳо. Принципҳои соҳтани системаҳои радионавигатсион дар речаяи корношоямӣ. Системаҳои радионавигасияи моҳвораӣ. Системам радионавигационии спутники ГЛОНАСС. Системаи моҳвораии радионавигатсия NAVSTAR (GPS).

Номгӯйи мавзӯъҳои намунавии дарсҳои амалӣ

1. Асосҳои физикии радиолокатсияи мушоҳидакунанда;
2. Мушоҳидакунии объектиҳои радиолокатсионӣ ва характеристикаи иникоскунандай сигнал;
3. Иникоси сигналҳои радиолокатсия;
4. Масофаи мушоҳидакунии сигналҳои радиолокатсия;
5. Асосҳои назарияи ченкуни сигналҳои радиолокатсия;
6. Даастгоҳҳои радиолокатсионӣ, ченкунани координата ва параметрҳои ҳадафҳои ҳавоӣ;
7. Баҳодиҳии ҳалалҳимояткунандаҳои стансияҳои радиолокатсионӣ;
8. Кор бо спутники GPS – навигатор.

АДАБИЁТ

1. Данилов, С.Н. Теоретические основы радиолокации и радионавигации : учебное электронное издание на компакт диске. / А.В. Иванов, С.Н. Данилов; – Тамбов : Изд-во ТГТУ, 2017. - 92 с.
2. Дудник, П.И. Авиационные радиолокационные устройства / П.И. Дудник, Ю.И. Чересов; под ред. П.И. Дудника. – М.: ВВИА, 1986. – 534 с. Финкельштейн, М.И. Основы радиолокации. – М.: Радио и связь, 1983. – 386 с.
3. Информационные технологии в радиотехнических системах / Васин В.А. [и др.]; под. ред. И.Б. Федорова, 2-е изд. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. – 768 с.
4. Ярлыков, М.С. Статистическая теория радионавигации / М.С. Ярлыков. – М.: Радио и связь, 1985. – 344 с.
5. Белавин, О.В. Основы радионавигации/ О.В. Белавин//Учебное пособие для вузов. – М.: Сов. радио, 1977. – 320 с.
6. Владинов, В.Л. Средства и системы радионавигационного обеспечения летательных аппаратов / В.Л. Владинов, В.В. Ковалев, Н.Н. Хмуроев. – М.: Военное издательство, 1990. – 472 с.
7. Максимов, М.В. Защита от радиопомех / М.В. Максимов. – М.: Сов. радио, 1976. – 495 с.
8. Зырянов, Ю.Т., Иванов, А.В. Синтез алгоритмов обработки информации в радиоэлектронных комплексах/ А.В. Иванов, С.Н. Данилов, А.П. Пудовкин//Учебное пособие для вузов. - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. - 80 с.

**ДОНИШГОХИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН
ФАКУЛТЕТИ ФИЗИКА
КАФЕДРАИ ОПТИКА ВА СПЕКТРОСКОПИЯ**

**БАРНОМАХОИ НАМУНАВИИ ТАЪЛИМИИ
КАФЕДРАИ ОПТИКА ВА СПЕКТРОСКОПИЯ**

Б А Р Н О М А И

таълимии фанни Оптика барои ихтисосҳои 131040103-Физика, 102050405-Астрономия, 13102010209-Метеорология ва климатология, 154010104-Метрология стандарткунонӣ ва сертификатсия, 1400201-Мошинҳои хисоббарор, низомҳо ва шабакаҳо, 1310402-Радиофизика ва электроника, 1310103-Радиоэкология ва курсҳои соҳавии таҳассуси «Оптика ва спектроскопия» барои ихтисоси 131040103-Физика.

Мураттибон: н.и.ф.м., дотсентон: Исломов З.З., Файзиева М.Р.
н.и.ф.м., асс-тон: Ҳодиев М., Давлатмамадова С.

Барномаи намунавии таълимӣ дар ҷаласаи кафедраи Оптика ва спектроскопияи факултети физикаи ДМТ баррасӣ ва муҳокима шудааст. Суратҷаласаи №5_аз «22»_12 соли 2022

Барномаи намунавии таълимӣ дар шӯрои илмӣ-методии факултети физикаи ДМТ баррасӣ ва муҳокима шудааст.

Суратҷаласаи №4_аз «22»_12__ соли 2022

Барномаи намунавии таълимӣ дар шӯрои илмӣ-методии ДМТ муҳокима ва тасдиқ шуда, барои истифода дар раванди таълими факултети физика пешниҳод шудааст.

Суратҷаласаи №4/6_аз «27»_12__ соли 2022

ДУШАНБЕ – 2023

ПЕШГУФТОР

Барномаҳои намунавӣ (минбаъд Барномаҳо) дар асоси Стандарти давлатии таҳсилоти олии қасбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (аз 25.02.2017, №94) асосан барои ихтисосҳои физика ва гайрифизикӣ, ки тадриси фанҳои физика дар онҳо тибқи нақшай таълимӣ пешбинӣ шудааст дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон амал мекунанд, аз ҷониби гурӯҳи кории кафедраи оптика ва спектроскопия таҳия гардидааст.

Маҷмӯаи мазкур барномаҳои таълимиро доир ба «Оптика»-и курси физикаи умумӣ барои ҳамаи ихтисосҳои факултети физикаи ДМТ инчунин курсҳои соҳавӣ доир ба таҳассуси «Оптика ва спектроскопия»-ро дар бар мегирад. Омӯзиши 10-12 фанҳои маҳсус бо ичрои машғулиятҳои лабораторӣ ва корҳои курсиву ҳатм дар кафедраи оптика ва спектроскопия ба роҳ монда шудааст.

Мақсади таълими назариявӣ ва амалии фанҳои соҳавӣ тайёр намудани мутахасисон доир ба таҳассуси «Оптика ва спектроскопия» мебошад. Баъди аз худ намудани ҷабҳаҳои назариявии ҳар як фан, ичрои корҳои амалӣ, курсӣ ва рисолаи ҳатм, инчунин гузаштани таҷрибаомӯзиҳои таълимӣ, истеҳсолӣ, пешаздипломӣ ва ичрои корҳои илмӣ-таълимӣ донишҷӯй захираи донишҳои назариявӣ, малака ва таҷрибаи кори амалӣ пайдо мекунад.

Чунин мутахассисони баландиҳтисос дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии ҳалқи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо ин ё он тарз аз усулҳо ва принсипҳои оптика ва спектроскопия истифода мебаранд, кор карда метавонанд. Масалан, дар саноати коркарди маъдан ва металлҳо, дорусозӣ ва тиб, кимиёӣ ва технологияи кимиёвӣ, физикаи полимерҳо, ҳалли баъзе масъалаҳои назорати тозагии муҳити зист (обу ҳавою хок) ва ғайра.

Дар маҷмӯа барномаҳои ҳамон курсҳои таҳассусие оварда шудаанд, ки кафедра имконияти қадриву моддии таълимии онҳоро дорад ва ин соҳаҳои физика бо ҳаёти ҷумҳуриамон бо ин ё он тарзэ алоқаманданд. Ин курсҳои соҳавӣ на танҳо барои ихтисоси физика, балки барои ихтисосҳои дигар низ лозиманд (астрономия, физикаи полимерҳо ва ҷисмҳои саҳт, физикаи кимиёвӣ) ва ғайра.

Ҳаҷми ҳар як курси маҳсуси ба барномаҳо мутобиқбуда 32-48 соати лексиониро ташкил медиҳад. Мавзӯъҳои назариявӣ ва дар амалия санҷиданашаванда дар барномаҳо доҳил нашудаанд. Фанҳои соҳавӣ барои донишҷӯёни курсҳои 2-4 мутобиқи нақшашои таълимии 4 сола бакалавр ҳонда мешавад.

Соҳтори Барномаҳо аз барномаҳои намунавии пештара фарқ мекунад ва се фаслро дар бар мегирад:

12. Барномаи фанҳои умумикасбӣ;

13. Барномаи фанҳои тахассусӣ;

14. Барномаи фанҳои интихобӣ.

Фанҳои таълимие, ки ба ҳар як фасл маҳсуб мебошанд, дар мундариҷаи Барномаҳо муфассал зикр гардидаанд.

Дар Барномаҳо фанҳои асосии дар кафедра тадрисшаванд: «Оптика» барои ҳамаи ихтисосҳои факултети физика. **Фанҳои тахассусӣ**: «Спектроскопияи амалий», «Спектроскопияи атомӣ ва молекулий», «Таҳлили спектралӣ», «Спектроскопияи таъсироти байнимолекулий (ТБМ)», «Лазерҳо ва оптикаи ғайрихаттӣ», «Истифадаи МЭҲ дар таҳқиқотҳои спектроскопӣ». **Фанҳои интихобӣ**: «Қобилияти протонодонорӣ (ҚПД) ва протоноаксепторӣ (ҚПА)-и молекулаҳо», «Люминесценсия», «Спектроскопияи Н-бандиш», «Хосиятҳои оптикии моддаҳо», «Соҳтор ва хосиятҳои молекулаҳо», «Қувваҳои байнимолекулий ва соҳтори молекула», «Асосҳои спектроскопия» фаро гирифта шудаанд.

Дар асоси Барномаҳои мазкур барномаҳои корӣ (силлабусҳо) тартиб дода шуда бо қарори кафедра ва Шурои илмӣ-методии факултети физикаи ДМТ тасдиқ гардида, дар раванди таълим мавриди истифода қарор мегиранд. Аз ин Барномаҳо кафедраҳои дигар муассисаҳои олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ихтисосҳои физика ва ғайрифизикӣ, ки тадриси фанҳои физика дар онҳо тибқи нақшай таълимӣ пешбинӣ шудааст, аз рӯи салоҳияти худ истифода карда метавонанд. Ҳангоми таҳияи барномаҳои корӣ (силлабусҳо) мавзӯъҳои дар Барномаҳо пешниҳодшуда бояд ба шакли умумӣ риоя шуда, дастовардҳои илму техникаи муосири соҳа мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор гирад. Ҳамзамон бояд дар барномаҳои кории фанҳои тахассусӣ самти асосии таҳқиқ дар муассисаҳои олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҷриба ва анъанаҳои он дар тайёр кардани мутахassisони соҳибкасб ва инчунин дигар хусусиятҳои ба донишгоҳ марбут дар назар гирифта шавад.

Дар барномаҳои корӣ (силлабусҳо) тартиби тадриси мавзӯъҳо баён гардида, теъдоди соатҳои ба он мансуб нишон дода мешаванд. Тартиб ва пайдарпайии гузориши мавзӯъ ва фаслҳои ҷудогонаи он вобаста ба шароити муассисаҳои олии касбӣ метавонад тағиیر ёбад. Агар фанҳои таълимӣ ба ғайр аз дарсҳои лексионӣ дорои машгулиятҳои лабораторӣ ва амалий бошанд, он гоҳ барномаи корӣ бояд нақшай мушаххаси масоили мавриди омӯзиши ин дарсҳоро дарбар гирифта, тартиби иҷроиш ва тақсимоти соатҳоро пешбинӣ намояд.

Мазмун ва теъдоди масоили дар дарсҳои лабораторӣ ва амалий иҷрошавандаро кафедраҳо мутобиқ ба барномаи намунавӣ ва бо назардошли шароити муассисаҳои олии касбӣ, самти анҷом додани таҳқиқоти илмӣ таъин мекунанд. Баъзе аз мавзӯъҳо, албатта вобаста ба

шароит: таъмин будани муассисай таълимӣ бо мутахасиссон ва омӯзгорони соҳибтаҷриба, инчунин мавҷудияти маводу дастгоҳҳо ва муассисаҳои таҷрибаомӯзӣ омӯзиши амиқро талаб менамоянд, бинобар ин дар барномаҳои корӣ ин масоил бояд мавриди арзёбӣ қарор гирад.

ФАСЛИ I **ФАНҲОИ УМУМИКАСБӢ**

Барномаи таълимӣ аз фанни “Оптика”

Фанни «Оптика» дар нақшаҳои таълимии ихтисосҳои факултети физика мақоми фанни ҳатмиро дошта, дар ташаккулёбии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландихтисос мавқеи яке аз фанҳои асосӣ (базавӣ)-ро ишғол менамояд. Ҳангоми тадриси он маълумот дар бораи рӯшной ва табииати он, моҳият ва амалӣ гардидани қонуниятҳои асосии оптикаи геометрӣ, табииати мавҷии рӯшной: ҳодисаҳои интерференсияи рӯшной, дифраксияи рӯшной, поляризатсияи рӯшной, дисперсияи рӯшной пайдоиш ва паҳншавии мавҷҳои электромагнитӣ дар муҳитҳои гуногун, ҷузъҳо ва асбобҳои оптикӣ ва принсипи кори онҳо, оптикаи квантӣ: нурафкани ҳароратӣ, лазерҳо ва оптикаи гайрихаттӣ пешкаш карда мешаванд.

Мақсад ва вазифаҳои фан- васеъ гардонидани доираи фаҳмиши донишҷӯ роҷеъ ба қонуниятҳои оптикӣ, ҳодисаҳои интерференсияи рӯшной, дифраксияи рӯшной, поляризатсияи рӯшной, дисперсияи рӯшной, пайдоиш ва паҳншавии мавҷҳои электромагнитӣ, қонуниятҳои нурафкани ҳароратӣ, асбобҳои оптикӣ ва принсипи кори онҳо, ташаккул ва инкишоф додани қобилияту маҳорати касбии донишҷӯ ба масъалаҳои гуногуни соҳаи оптика баҳшида шудааст.

Муқаддима: Фанни оптика, мазмун ва қисматҳои он. Масъалаҳои актуалий ва татбиқи оптика. Рӯшной ва хосиятҳои физикавии он. Ҳодисаҳои оптикӣ дар муҳитҳои гуногун. Табииати рӯшной. Бузургии фотометрӣ.

Қонунҳои асосии оптикаи геометрӣ: Шикасти рӯшной ва қонунҳои он. Назарияи корпускулии Ньютон ва назарияи мавҷии Гюйгенс оид ба шикасти рӯшной. Шикасти рӯшной дар сатҳи куравӣ (сферавӣ), оинаи куравӣ. Линза ва намудҳои он. Формулаи линзai тунук. Сохтани тасвир дар линзаҳо. Аберратсия дар линзаҳо. Асбобҳои (ҷузъҳо) оптикӣ, рафти шуоъҳо дар онҳо.

Назарияи электромагнитии рӯшной: Хосиятҳои мавҷии рӯшной. Пайдоиш ва густариши мавҷҳои рӯшной. Муодила ва параметрҳои мавҷҳо. Назарияи Максвелл. Шкалаи мавҷҳои электромагнитӣ.

Ҳодисаҳои оптикӣ аз назари мавҷӣ: Интерференсияи рӯшной. Когерентият. Интерференсияи мавҷҳо. Шартҳои максимумҳо ва

минимумхо. Манзараи интерференсионӣ аз ду манбаи нуқтавии когерентӣ. Усулҳои пайдо кардани когерентият дар оптика (бипризма, биоина, усули Юнг). Интерференсия дар пардаҳои тунук. Ҳалҷаҳои Ньютон. Ҳосилшавии рахҳои интерференсионӣ. Ҳатҳои моилий ва ғафсиашон баробар. Интерферометрҳои Релей, Жамен ва Майклсон. Дифраксияи рӯшной. Принципи Гийогенс–Френел. Усули минтақаҳои (зонаҳои) Френел. Дифраксия дар монеаҳои гуногун (дойирача, тарқиш, сӯроҳии доирашакл, канори ростхаттаи экран). Дифраксияи шуоъҳои параллелӣ аз як, ду ва n – тарқиш. Дифраксияи шуоъҳои рентгенӣ. Панҷараи дифраксионӣ ҳамчун асбоби спектрӣ. Тавсифоти панҷара.

Поляризатсияи рӯшной. Рӯшноии табиӣ ва поляризатсияшуда. Қонуни Малюс. Гузаштани шуоъҳо аз лавҷаҷаҳои турмалин. Поляризатсияи рӯшной ҳангоми инъикос ва шикасти он дар ҳудуди ду диэлектрик. Қонуни Брюстер. Шуоъшикании дучанда ва поляризатсияи рӯшной ҳангоми гузаштани он аз кристалли шпати исландӣ. Асбобҳои поляризатсионӣ.

Дисперсияи рӯшной. Спектр ва намудҳои он. Ранг ва дарозии мавчи рӯшной. Фурӯбурди рӯшной. Пароканиши рӯшной дар муҳитҳои тира.

Хосиятҳои квантии рӯшной: Таъсироти рӯшной. Фотоэффект ва қонунҳои он. Таҷрибаҳои Столетов. Фотоэффекти доҳилӣ. Фотоэлементҳо ва татбиқи онҳо. Фотонҳо ва хосиятҳои онҳо. Ақидаи квантии рӯшной. Муодилаи Эйнштейн. Ҳодисаи Комpton. Фишори рӯшной. Ҳодисаи (эфекти) Доплер дар оптика.

Нурафкании ҳароратӣ ва қонунҳои он (Қоиди Прево, Қонунҳои Кирхгоф, Стефан-Болсман, Вин, Формулаи афканишоти Планк). Ҷисми мутлақ сиёҳ. Спектри нурафканӣ. Соҳт ва принципи кори генераторҳои квантии оптикӣ. Нурафкании лазерӣ ва хосиятҳои он. Намудҳои лазерҳо. Аҳамият ва татбиқи нурҳои лазерӣ.

Номгӯйи мавзуъҳои корҳои лабораторӣ:

1. Омӯхтани асбобҳои оптикаи ва ҷузъҳои онҳо
2. Муайян кардани нишондоди шикасти шиша
3. Бо ёрии микроскоп чен кардани андозаи объектҳои хурд
4. Муайян кардани қувваи оптикаи линзаҳои ҷамъоваранда ва парокананда
5. Муайян кардани қувваи рӯшной ва майдони рӯшноии лампаи тафсон.
6. Омӯзиши дисперсияи рӯшной
7. Муайян кардани нишондоди шикасти моеъҳо бо ёрии рефрактометр
8. Омӯзиши ҳодисаи поляризатсияи рӯшной. Қонуни Малюс.
9. Чен кардани кунчи ҷарҳзании ҳамвории поляризатсия ва муайян намудани концентратсияи маҳлули моддаи фаъоли оптикӣ

10. Муайян кардани дарозии мавчи рӯшной бо ёрии бипризмаи Френел
11. Муайян кардани радиуси қачии линзаҳо бо усули интерференсионӣ
12. Муайян кардани дарозии мавчи афканишоти лазерӣ бо усули интерференсионӣ. Усули Юнг.
13. Таҳқиқи дифраксияи Фраунгофер дар панҷараи дифраксионӣ
14. Омӯхтани дифраксияи нурҳои параллелий ва муайян кардани дарозии мавчи рӯшной
15. Омӯзиши қонуни фурӯбурди рӯшной
16. Омӯзиши фотоэффекти беруна ва муайян кардани доимии Планк бо воситаи тавсифи волт–амперии фотоэлемент

АДАБИЁТ

1. М. Нуруллоев, З.Исломов, М. Файзиева Оптика, Душанбе, 2010. -284 С.
2. З.Исломов, Н.Муллоев, М.Файзиева, А.Чумабоев, F.Мурадов ОПТИКА, Самарқанд-Душанбе, 2019.-300 С.
3. Г.С. Ландсберг Оптика (учеб. пособие для Вузов). М.: Физ.мат. .2003, - 848 С.
4. Л.И.Алперович, Б.Нарзиев, О.Шокиров, К.Чумъабоев Оптика қ.1, Оптикаи мавҷӣ. Душанбе, 1984, -174 С.
5. М. Сайдуллоева Оптика ва соҳти атом Душанбе, 2007. -386 с.
6. Н.М. Годтов Оптика. М.: 1977 .- 432 С.
7. Б.Нарзиев, З.Исломов, М.Нуруллоев Корҳои амалӣ аз Оптика Душанбе, 2011. -170 С.
8. В.С. Волькенштейн Сборник задач по общему курсу физики – М.: «Наука».1985. - 464 С.
9. А.П.Рымкевич Маҷмӯаи масъалаҳо аз физика. Душанбе, «Маориф»,1989.-175С.
10. И.Е. Иродов Задачи по общей физике М.: «Наука» 1988. – 416 С.
11. М.Нуруллоев, З.Исломов. Супоришҳои тестӣ, формула, қонун ва қоидрои асосии оптика. Душанбе. 2012. Эрграф. -136 С.
12. Н.У.Муллоев, З.З.Исломов Дастурамал оиди корҳои лабораторӣ аз фанни Оптика, Душанбе, 2014.-175 С.

ФАСЛИ II ФАНХОИ ТАХАССУСӢ:

Барномаи таълимӣ аз фанни “Спектроскопияи амалӣ”

Спектроскопияи амалӣ дар нақшаҳои таълимии ихтисоси физика мақоми фанни тахассусиро дошта, дар ташаккулёбии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландихтисос мавқеи яке аз фанҳои асосӣ (соҳавӣ)-ро ишғол менамояд.

Мақсад ва вазифаҳои фан- васеъ гардонидани доираи фаҳмиши донишҷӯ роҷеъ ҳодисаҳои оптиқӣ, асбобҳои оптиқӣ-спектралӣ, соҳт ва принципи кори онҳо, ташакқул ва инкишоф додани қобилияту маҳорати касбии донишҷӯ ба масъалаҳои гуногуни соҳаи оптика ва спектроскопия бахшида шудааст.

Муқаддима: Таракқиёти спектроскопия, намудҳои он. Мазмуни курс. Спектрҳои электромагнитӣ ва характеристикаи онҳо. Соҳаҳои гуногуни спектрҳои афканиш ва фурӯбурд.

Классификатсияи (намудҳои) асбобҳои спектралӣ: Принципҳои ба нурҳои монохроматӣ чудо намудани рӯшной. Дифраксия ва интерференсияи рӯшной дар асбобҳои спектралӣ. Монохроматорҳо, соҳт намуд ва принципи кори онҳо. Спектроскоп, спектрограф ва спектрометрҳо.

Асбобҳои спектралии призмадор: Призмаҳои дисперсионӣ. Тақсимшавии рӯшной ва рафти нурҳо дар призма. Шикасти нурҳо. Дисперсияи хаттӣ ва кунции призма ва усулҳои зиёд намудани он. Намудҳои асосии призмаҳо. Хосиятҳои спектрограф (соҳаи спектралӣ, калонкунӣ, намудҳо). Дисперсияи хаттӣ ва норасогиҳои спектрограф (астигматизм ва қаҷии хатҳои спектралӣ).

Назарияи дифраксия аз тарқиши. Ҳодисаи дифраксия дар тарқиши ва призмаи спектрограф. Қобилияти тафриқаи асбоби спектрилӣ. Шарти Релей.

Параметрҳои хатҳои спектралӣ (интенсивият, бар, шакли контур).

Қисмҳои таркибии спектрографҳо: тарқиши, линзаҳо, оинаҳо, диафрагма, сабти спектр ва ғ. Спектрографҳои (ИСП-51, ИСП-22, ИСП-28, ИСП-30).

Ба танзим даровардани рафти нурҳо (фокусировка ва юстировка).

Асбобҳои спектралии панҷараи дифраксионидор: Панҷараи дифраксионӣ ҳамчун воситаи дисперсиякунанда. Хосиятҳо ва намудҳои панҷара (дисперсия, қобилияти тафриқа, интенсивияти хатҳо).

Асбобхой спектралии қобилияти тафриқаашон зиёд (Эталони Фабри- Перо, Пластиинкаи Люммера- Герке, Эшелони Майкелсон).

Манбаъхой рӯшной: манбаъхой ҳароратӣ, лампаҳои гидрогенӣ, симобӣ ва квартсӣ. Разрядҳои (тахлияҳо) камоншакл ва шароравӣ. Лазерҳо.

Фотометрия: Қабулкунакҳои рӯшной: фотопластиинка (плёнка) чашм, фотоэлементҳо ва гайра. Ҳассосияти қабулкунакҳо ва тарзҳои фотографӣ ва фотоэлектрикии сабти спектрҳо.

Асбобҳои таҳлили эмиссионӣ. Спектрографҳо, спектропроектор, микрофотометрҳо, микроскопҳо ва ғ.

Асбобҳои таҳлилҳои абсорбсионӣ. Сабти спектрҳои фурӯбурди электронӣ (Спектрофотометрҳои як ва ду – нураи UV-VIS, Specord-40, SF-16 ва ғ.).

Спектрометрҳо барои соҳаи инфрасурҳ (IRAffinity-1. Specord-75-IR, Specord-M80, SPEKOL, IKS-29, KSDI-82 ва ғ.).

Номгӯйи мавзуъҳои корҳои лабораторӣ:

1. Соҳти оптикӣ ва тарзи кори спектрограф ИСП-51.
2. Соҳт ва тарзи кори спектрограф ИСП-28.
3. Соҳти оптикӣ ва тарзи кори спектрограф ИСП-30.
4. Соҳт ва тарзи кори фотометр SPEKOL -11.
5. Соҳт ва тарзи кори спектрофотометр Specord-40 UV-VIS
6. Тарҳи оптикӣ ва принципи кори спектрофотометр Specord-75-IR.
7. Соҳт ва тарзи кори спектрофотометр Specord-M80.
8. Тарҳи оптикӣ ва принципи кори спектрофотометр IRAffinity-1.

АДАБИЁТ

1. Зайдель А.Н., Островская Г.В., Островский Ю.И. Техника и практика спектроскопии.- М.: Наука, 1972. 262 с.
2. Шишловский А.А., Прикладная физическая оптика -М.: Физ.-мат. Наука . 1967. 416 с.
3. Нагибина И.М., Прокофьев В.К. Спектральные приборы и техника спектроскопии.-Л.: Машиностроение. 1968. 264 с.
4. Описание спектрофотометр Specord 75 IR, ГДР. Карл Цейс ЙЕНА. 1987. – 90 с.
5. Описание спектрофотометр Spekol- 11. ГДР. Карл Цейс ЙЕНА. 1971. – 34 с.
6. Смит А. Прикладная ИК-спектроскопия, М.: Мир, 1982.- 327с. 7. Прикладная инфракрасная спектроскопия под. Редакци Кенделла Д. М.: Мир, 1970. -376 с.
8. Описание инфракрасный спектрофотометр с преобразованием Фурье IRAffinity-1. Shimadzu. пр-во Японии, 2010. – 35 с.

Барномаи таълимӣ **аз фанни “Спектроскопияи атомӣ ва молекулавӣ”**

Фанни таълимии спектроскопияи атомӣ дар нақшай таълимии ихтисоси физикаи факултети физика мақоми фанни таълимии тахассусии ҳатмиро дошта, дар ташаккулёбии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландихтисос дар самти оптика ва спектроскопия мавқеи муайянро ишғол менамояд. Мавриди омӯзиши фанни спектроскопияи атомӣ ба донишҷӯёни самти ихтисоси оптика ва спектроскопия оид ба соҳти атом, назарияи Бор, термҳои спектралӣ, сатҳҳои энергетикӣ, силсилаҳои спектралӣ, спектри атомҳои як ва ё ду электрони валентидошта, қоидаҳои гузариш ва ннтихоб, асосҳои меҳаникаи квантӣ, таъсироти майдонҳои магнитӣ (эфекти Зееман) ва электрикӣ (эфекти Штарк), пуршавии қабатҳои электронӣ дар атом, намудҳои алоқаҳои байни моментҳои электронӣ дар атом, далелҳои спектралии ҷойи истоди атом дар системаи даврии элементҳо ва ғайра дониш ва маълумоти муфассал ба донишҷӯён дода мешавад.

Мақсади омӯзиши фан: Шинос намудани донишҷӯёни самти оптика ва спектроскопияи ихтисоси физикаи факултети физика бо оид ба соҳти атом, назарияи Бор, термҳои спектралӣ, сатҳҳои энергетикӣ, силсилаҳои спектралӣ, спектри атомҳои як ва ё ду электрони валентидошта, қоидаҳои гузариш ва ннтихоб, асосҳои меҳаникаи квантӣ, таъсироти майдонҳои магнитӣ (эфекти Зееман) ва электрикӣ (эфекти Штарк), пуршавии қабатҳои электронӣ дар атом, намудҳои алоқаҳои байни моментҳои электронӣ дар атом, далелҳои спектралии ҷойи истоди атом дар системаи даврии элементҳо ва ғайра. Васеъ гардонидани доираи фаҳмиши донишҷӯён оид ба асосҳои илмии спектроскопияи атомӣ, пеш аз ҳама бо қашфиётҳо ва дастовардҳои асосии илмҳои физика, химия, химияи физикӣ ва физикаи химиявӣ ва ғайра, ки барои ташаккулёбии маҳорати долишҷӯ ҳамчун мутахассиси ҳаматарафа инкишофёфтai соҳаи оптика ва спектроскопия равона гардидааст.

Муқаддима: Таърихи муҳтасари тараққиёти спектроскопия, аз ҷумла спектроскопияи атомӣ ва молекулиӣ, мағҳумҳои асосии спектроскопия ва курси мпаҳсу, спектр. спектри рах-раҳ, тасмашакл, бефосила, намуди умумии спектри атомҳо, тарзи пешниҳоди спектр ва истифодай он.

Асоси назарияи бор ва модели вектории атомҳо: Қонуниятҳои эмпирикӣ. Табиати термҳои спектрӣ. Соҳти атоми гидроген ва ионҳои ба он монанд. Муқоисаи натиҷаҳои назарияи Бор бо далелҳои таҷрибавӣ. Схемаи сатҳҳои статсионарии атоми гидроген.

Мадорхой эллипсій: Квантонии фазогүй, моменти магнитии атом. Спектри металлхой ишқоры. Душвории назарияи Бор, фаразия доир ба спини электрон. Дублетхой спектрій. Схемаи сатххой энергетикій ва гузаришхой асосы барои атоми NaI. Схемаи умумии вектории атомҳо. Татбиқи схемаи векторій ба атомҳои дорои ду электрони Валентій. Таҳлили спектрҳои мураккаб.

Спектри атом ва ионҳои дорои як электрони валентій: Мағхумҳои асосии механикаи квантій, маълумот дар бораи зарра ва мавҷ, мавчи ҳамвор, амплитудаи маваҷи ҳамвор, интенсивияти мавчи ҳамвор, паҳншавии фронти мавчи ҳамвор. Паҳншавии фронти мавчи ҳамвор. Муодилаи асосии механикаи квантій (муодилаи Шредингер), ҳудуди истифодаи назарияи классикӣ Ҳудуди истифодаи назарияи классикӣ. Атоми гидроген аз дида механикаи квантій. Ҳулосаҳои минбаъда аз назарияи квантии атоми гидроген. Принсиپи Паули.

Спектри атомҳои дорои ду электрони валентій: Омузиши атомҳои ду электрони валентидошта, атоми гелий ва ионҳои ба вай монанд, спектри атоми гелий, мағхум дар болраи сингулентҳо ва триплетҳо (сечандаҳо). Роҳ ва усулҳои ангезиши электронҳо, ангезиши ду электрон. Электронҳои эквивалентӣ, ҳолати атом бо ду электрони эквивалентӣ. Ҳолати атом бо ду электрони эквивалентӣ Схемаи умумии векторій, ки атом муайян карда мешавад, намудҳои гуногуни алоқа байни моментҳо ($L-S$ ва $J-J$ алоқа).

Спектри атомҳо ва системаи даврии элементҳо: Омузиши ҷадвали даврии Менделеев, ҳосиятҳои даврагии элементҳо ва ҷойгиршавии электронҳо дар атом, далелҳои спектрій оид ба ҷойгиршавии электронҳо дар атом (s -электронҳо, p -электронҳо, d -электронҳо, f -электронҳова гайра) Термҳои атом, классификатсияи онҳо, ишорати онҳо, роҳ ва усули дарёғти термҳои атомҳо дар ҳолати нормалӣ (асосӣ). Ҳосиятҳои даврагии элементҳо ва ҷойгиршавии электронҳо дар атом. Далелҳои спектрій оид ба ҷойгиршавии электронҳо дар атом. Дарёғти термҳои атомҳо дар ҳолати нормалӣ (асосӣ).

Спектри атом бо як ва ду p -электронҳо: Таҳлили минбаъдаи ҷадвали даврии Менделеев, элементҳо, ки якто рэлектрон доранд (BI, ALI, GaI, InI, TiI), элементҳо, ки ду P – электрон доранд (CI, SiI, GeI, SnI, PbI), спектри онҳо, (чузъиётҳои асоси спектри онҳо, якчангдагӣ, сечандагӣ, ва ё бисёрченаки будани онҳо).

Тақсимшавии хатҳои спектрій зери таъсири майдони берунӣ: Тақсимшавии термҳои спектралӣ мавриди будани майдони берунӣ, эффекти Зееман ва Штарк дар хатҳои спектрии атомҳо, эффекти сода ва мураккаби Зееман, эффекти Штарк дар атоми гидроген.

Номгӯи корҳои лабораторӣ.

1. Омӯхтани сатҳҳои энергӣ ва гузаришҳои имконпазир дар атоми ҳидроген
2. Омӯхтани сатҳҳои энергетикӣ, термҳои спектралии якчанда ва сечанда барои атомҳо ва ионҳои ду электрони валентидошта (дар мисоли атоми ҳелий)
3. Омӯхтани сатҳҳои энергӣ (термҳо) ва пайдоиши силсилаҳо дар спектри атомҳои металҳои ишқорӣ дар мисоли атоми натрий.
4. Омӯхтани сатҳҳои энергӣ (термҳо) ва нурафканини атоми симоб дар соҳаи намоёни мавчи электромагнитӣ.

АДАБИЁТ

1. М.Нуруллоев, З.Исломов, М.Файзиева Спектроскопияи атомӣ. - Душанбе. –Сино. -2009. -156 С.
2. З.Исломов, М.Файзиева, М.Ходиев Спектроскопияи атомӣ. Нашри 2 Душанбе-2022. ҶДММ «Нушбод»-176 С.
3. Фриш С.Е. Оптические спектры атомов. -М.; 1963. 534 С.
4. Ельяшевич М.А. Атомная и молекулярн. спектроскопия. -М.;-1962.– 923 С.
5. Зомерфельд А. Строение атома и спектры. -Т. 1 и 2. -М.; 1956. -268 С.
6. Шпольский Э.В. Атомная физика. Ч 1 и 2. -М.; -Наука. -1983. -374 С.
7. Январ Шукрии Самаврқандӣ. Физикаи атом. -Душанбе. -2008. -324 С.
8. Ландсберг Л.Д. Оптика. -М.; -Наук. -1985. -926 С.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Спектроскопияи таъсироти байнимолекули”

Муқаддима: Спектроскопияи таъсироти байнимолекули (СТБМ) дар нақшай таълимии ихтисоси физика таҳассуси оптика ва спектроскопия мақоми фанни соҳавии ҳатмиро дошта, дар ташаккулёбии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландихтисос мавқеи муайянро ишғол менамояд.

Мавриди тадриси курси таҳассуси СТБМ) оид ба намудҳои таъсироти байнимолекули (дипол – диполӣ, алоқаи гидрогенӣ, ион – ионӣ, ион – молекули, гузариши протонӣ) ва тарзи омӯзиши онҳо бо истифодаи асбобҳои спектралии дар соҳаи оптикӣ истифодашаванд маълумот дода мешавад.

Классификатсияи таъсироти байнимолекули дар муҳитҳои конденсӣ: Вобастагии табиати таъсирот аз соҳтор ва ҳосиятҳои молекулаҳо. Таъсирҳои универсалӣ ва хусусиятнок. Маълумотҳои умумӣ доир ба

спектрҳои молекули. Спектрҳои фурӯбурди электронӣ ва лаппиш. Характеристикаи спектрҳо (басомад, интенсивият, бар).

Таъсири ҳолатҳои агрегатии модда ва спектри молекулаҳо: Дар спектрҳо зоҳиршавии таъсироти универсалии молекулаҳо. ТБМ дар маҳлулҳо ва спектрҳои лаппиш ва электронӣ.

Таъсироти хусусиятнок (Н-бандиш) ва сохтори электронии молекулаҳо: Гурӯҳое, ки Н-бандишро ҳосил мекунанд. Қобилияти донорӣ ва аксептории молекулаҳо. Н-бандиш дар об, спиртҳо, туршаҳои карбонат ва дигар моддаҳо. Худ ба худ пайвастшавии молекулаҳо.

Аломатҳои спектралии Н-бандиш: Зоҳиршавии таъсир дар спектрҳои лаппиши донори протонҳо ва аксептори протонҳо. Таъсиротҳои пурқувват ва камқувват. Параметрҳои спектралӣ ва энергетикии Н-бандиш. Таъсири Н-бандиш ба спектрҳои фурӯбурди электронии молекулаҳои мураккаб.

Сохтори моддаҳо ва маҳлулҳо ва Н-бандиш: Хусусиятҳо ва комплексҳо. Таъсири концентратсия ва ҳарорат ба мувозинати молекулаҳои озод ва пайваст. Хусусиятҳои сохтори об ва дар спектрҳои инфрасурхии он зоҳиршавии Н-бандиш.

Тарзҳои спектроскопии муайян намудани энергияи таъсири намуди Н-бандиш. Ченқуни доимии мувозинат. Истифодаи ифодаҳои коррелятсионӣ. Тадбиқи концепсияи таъсири гидрогени дар ҳалли масъалаҳои гуногуни физика, химия, спектроскопияи молекули, биологияи молекули, фармакология, тиб ва ғайраҳо.

Номгӯйи мавзуъҳои корҳои лабораторӣ:

1. Муайян кардани қобилияти донорӣ ва аксептории молекулаҳо дар мисоли ҳосилаҳои пиррол.
2. Омӯзиши алоқаҳои гидрогенӣ дар молекулаи об ва триазол.
3. Муайян кардани алоқаҳои гидрогенӣ дар маҳлулҳои спиртҳо.
4. Омӯзиши Н-бандиш дар туршаҳои карбонат ва дигар моддаҳо.
5. Муайян намудани қобилияти донорию аксептории ҳосилаҳои триазол.
6. Омӯзиши параметрҳои спектралии пайвастагиҳои гетеросикӣ.

АДАБИЁТ

- 1.Пиментел Дж., Мак-Клеллан О. Водородная связь. -М.: Мир. 1964. 462 с.
- 2.Нарзиев Б.Н. Строение молекул и межмолекулярные взаимодействия. Ч.2.-Душанбе. 1984. 157 с.
- 3.Соколов Н.Д. Динамика водородной связи. -М.: Наука. 1981. 63-83с.
- 4.Бахшиев Н.Г. Спектроскопия межмолекулярных взаимодействий. -Л. Наука, 1972. 265 с.

5. Нарзиев Б.Н., Исломов З.З. Хосиятҳои оптику спектроскопӣ ва донориву аксептории пайвастагиҳои гетеросиклӣ //Дастури таълимӣ «ЭР-граф» Душанбе, 2018. 53 стр

Барномаи таълимӣ аз фанни “Лазерҳо ва оптикаи ғайрихаттӣ”

Фанни таҳассусӣ дар нақшаҳои таълимии ихтисоси физика таҳассуси «Оптика ва спектроскопияи мақоми фанни маҳсуси дошта, дар ташаккулёбии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландихтисос мавқеи яке аз фанҳои асосӣ (базавӣ)-ро ишғол менамояд. Ҳангоми тадриси он маълумот дар бораи ҳодисаҳои квантии рӯшнӣ, пайдоиши нурҳои лазерӣ, соҳт ва принсипи кори генераторҳои квантии оптиқӣ (ГКО), тарзи кор ва татбиқи онҳо дар соҳаҳои гуногун пешкаш карда мешаванд.

Мақсади омӯзиши фан: васеъ гардонидани доираи фаҳмиши донишҷӯён роҷеъ ба пайдоиши назарияи лазерҳо, нурафкании ихтиёри (худ ба худ) ва маҷбурий, назарияи квантии нурафкании лазерӣ.

Муқаддима. Лазер (генератори квантии рӯшнӣ) ҳамчун манбаи рӯшнӣ. Маълумоти муҳтасар доир ба пайдоиши назарияи лазерҳо. Нурафкании ихтиёри (худ ба худ) ва маҷбурий.

Соҳт ва принсипи кори лазер. Лазер-қувватфизо. Лазер-генратори рӯшнӣ. Ҳосил намудани тақсимоти баръакси атомҳо ва молекулаҳо дар савияҳои электрикӣ.

Намудҳои асосии лазерҳо. Лазерҳои бо газ, моеъҳо, ҷисмҳои саҳт ва нимноқилҳо коркунанда. Принсипи кори онҳо.

Назарияи квантии нурафкании лазерӣ. Коэффициентҳои Эйнштейн. Коэффициенти пурзӯршавӣ. Шартҳои пайдошавии генератсия. Резонаторҳо ва намудҳои онҳо. Басомадҳои ҳусусии резонаторҳо.

Лазерҳои газӣ. Механизми ҳосил намудани тақсимшавии баръакс дар ин лазерҳо. Лазери Гелий-Неон (He- Ne). Лазери бо ионҳои аргон коркунанда.

Лазерҳои молекулавӣ. Лазери нитрогенӣ (N_2 - лазер). Лазер дар асоси маҳлулҳои рангкунандаҳои органикӣ.

Лазерҳои бо моддаҳои саҳт амалкунанда. Лазерҳои неодимиӣ ва ёқутӣ. Лазерҳои нимноқилӣ.

Хосиятҳои нурҳои лазерӣ: Хосиятҳои нурҳои лазерӣ ва фарқи онҳо аз дигар манбаъҳо. Когерентият, монокроматӣ, кунчи ҷудошавии нурҳо. Энергия ва тавоногии нурҳои лазерӣ. Соҳаҳои гуногуни дарозии мавҷи нурҳои лазерӣ. Режими нурафканӣ- бефосила ё импулсӣ.

Татбиқи лазерхо. Истифодаи амалии нурҳои лазерӣ дар физика, химия, тиб, алоқа, кайҳон, техника, мудофиа, экология ва ғайраҳо.

Номгӯи корҳои лабораторӣ

1. Лазери Гелий-Неон (He- Ne).
2. Лазери бо ионҳои аргон коркунанда.
3. Лазери нитрогенӣ (N_2 - лазер).
4. Лазер дар асоси маҳлулҳои рангкунандаҳои органикӣ.
5. Лазерҳои неодимий ва ёқутӣ.
6. Лазерҳои нимноқилий.

АДАБИЁТ

1. Козлов Н.В. Лекции по квантовой электронике. –М.: Наука, 1988. 248 с.
2. Звето О. Принципы лазеров. –М.: Мир, 1989. 198 с.
3. Качмарек Ф. Физика лазеров. –М.: Мир, 1985. 271 с.
4. Л.В. Тарасов Четырнадцать лекций о лазерах М:URSS, 2011, 73с.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Таҳлили спектралӣ”

Курси маҳсуси «Таҳлили спектралӣ» дар нақшаҳои таълимии ихтисоси физика таҳассуси «Оптика ва спектроскопия»-и факултети физика мақоми фанни маҳсус дошта, дар ташаккулёбии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландихтисос мавқеи яке аз фанҳои асосӣ (базавӣ)-ро ишғол менамояд. Ҳангоми тадриси он ба донишҷӯ маълумот дар бораи асбобҳои спектралӣ, соҳт ва тарзи кори онҳо, тарзи тайёр кардани намунаҳо барои сабти спектр, гузаронидани таҳлили сифатӣ ва миқдории моддаҳо, соҳа, тарзи кор ва татбиқи онҳо дар истеҳсолот пешкаш карда мешаванд.

Муқаддима: Мазмун ва мақсади курси маҳсус. Тараққиёти спектроскопия ва таҳлили спектралӣ. Афканишоти электромагнитӣ ва ҳамтаъсироти он бо модда. Шкалаи мавҷҳои электромагнитӣ. Маълумоти умумӣ доир ба назарияи квантии фурӯбурд ва афканиши рӯшнӣ.

Спектр ва таҳлилҳои спектрӣ: Спектр ва намудҳои онҳо (спектрҳои нурафқаниӣ, фурӯбурд, хаттӣ (рах-рах), тасмашакл ва яклӯҳт). Спектроскопияи фурӯбурд. Қонунҳои фурӯбурди рӯшнӣ. Намудҳои таҳлили спектралӣ. Таҳлили эмиссионӣ ва абсорбсионӣ. Масъалаҳои таҳлили спектралӣ. Таҳлили сифатӣ, ниммиқдорӣ ва миқдорӣ.

Намудҳои манбаҳои рӯшнӣ: Манбаъҳои рӯшнӣ барои таҳлили спектралӣ (манбаъҳои камоншакл, шароравӣ, таҳлияи газӣ, лазерҳо ва ғ.)

Таҳлили спектралии сифатӣ бо тарзи визуалӣ. Услуб ва рафти таҳлили сифатӣ. Таҳлили хулаҳо ва хокаҳо.

Спектроскопияи инфрасурҳ: Асосҳои назариявии спектрокопияи инфрасурҳ. Афканишоти инфрасурҳ. Хусусиятҳои асосии спектри инфрасурҳ. Спектрҳои молекулавӣ. Таснифи оптикии спектрҳои молекулавӣ. Баъзе хусусиятҳои спектри молекулавӣ. Таҳқиқи спектралии молекулаҳои дуатома ва бисёратома.

Таҷҳизоти лабораторияи спектралӣ: Намудҳои асбобҳои (призмагӣ ва панҷарагӣ), характеристикаи онҳо. Дисперсия ва қобилияти тафриқаи асбобҳо. Асбобҳои барои соҳаи намоёни спектр (ИСП-51). Асбобҳои призмагӣ барои соҳаи ултрабунафш (спектрографҳои ИСП-22,28,30). Асбобҳои соҳаи инфрасурҳ. Спектрографҳои дифраксионӣ, монохроматорҳо ва стилоскопҳо (УМ-2, СЛ-10, СЛП-2).

Мушоҳидай визуалии спектр: Мушоҳидай визуалии спектр. Омӯзиши оҳан ҳамчун этalon. Атлас ва таблисаҳои хатҳои спектралӣ «хатҳои охирин» дар таҳлили эмиссионӣ. Ҷуфтҳои хатҳои аналитикӣ. Таҳлили спектралии сифати бо тарзи визуалӣ. Услуб ва рафти таҳлили сифатӣ.

Параметрҳои спектралии тасмаҳои фурӯбурд: Таҳлил аз рӯи спектрҳои фурӯбурди инфрасурҳ. Тарзи омода намудани намунаҳо барои сабти спектр. Тавсияҳои умумӣ оид ба татқиқоти босифати ИС. Коркарди натиҷаҳои гирифташуда.

Таҳлили спектралии хулаҳо ва хокаҳо: Таҳлили ниммиқдори бо тарзи визуалӣ. Таҳлили спектралии пулодҳо. Муайян кардани хром, марганес, висмут, волфрам, никел, мис, тантал, алюминий. Таҳлили спектралии хулаҳо дар асоси мис ва алюминий.

Таҳлили спектралии абсорбсионӣ: Усули сабти спектрҳои фурӯбурди моддаҳои дар ҳолати молекулибода дар соҳаҳои УБ ва ИС. Таҳлили соҳторӣ ва гурӯҳии молекулаҳо. Таҳлили сифатӣ ва миқдории моддаҳои конденсӣ. Таҳлили соҳтории модда аз рӯи спектри фурӯбурди молекулаҳои бисёратома. Таҳлили сифатии моддаҳо бо усули спектрокопияи ИС. Усули рефрактометри таҳлил. Мағҳумҳои умумӣ.

Номгӯйи мавзӯъҳои дарсҳои лабораторӣ

1. Таҳлили ниммиқдори бо тарзи визуалӣ.
2. Таҳлил аз рӯи спектрҳои фурӯбурди инфрасурҳ.
3. Таҳлили сифатии моддаҳо бо усули спектрокопияи инфрасурҳ.
4. Омода намудани намунаҳо ва сабти спектрҳо
5. Муайян кардани гурӯҳҳои функционалӣ дар моддаҳои гетеросиклӣ.
6. Муқоисаи натиҷаҳои гирифташуда бо сарчашмаҳои гуногун.

АДАБИЁТ

1. Бабушкин А.И., Бажулин К.Д., Прокофьев А.Н. Методы спектрального анализа. М.: МГУ 1963 423 с.
2. Н.У.Муллоев, З.З.Исломов Усулҳои оптики таҳлил, Душанбе, 2015, «Андалеб-Р» 192 с.
3. В.И.Васильева и др. Спектральные методы анализа. Практическое руководство, изд. «Лань», С-П, 2014. www.e.lanbook.com
4. Муллоев Н.У., Исломов З.З. Дастуралмал оиди корҳои лабораторӣ аз фанни «Спектроскопияи молекулий», Душанбе, 2013, 61 с.
5. Фишман И.С. Методы количественного спектрального анализа. КазУ. 1961. 276 с.
6. Буровлев Ю.М. Спектрал. анализ металлов и сплавов. –Киев:. 1976. 264 с.
7. Лоусон К. Инфракрасные спектры поглощения неорганических веществ, изд. Мир, М: 1964.
8. Накамото К. Инфракрасные спектры неорганических и координационных соединений, изд. Мир, М: 1966.
9. Тарасевич Б.Н. ИК спектры основных классов органических соединений (справочные материалы) М: 2012. 54 с.
10. Спектральные методы анализа. Под редакцией В. Ф. Селеменева и В. Н. Семенова. Санкт-Петербург, Москва, Краснодар, 2014
11. Ю. В. Емельянова, М. В. Морозова, Е. С. Буянова . Спектроскопические методы анализа в аналитической химии. Екатеринбург. Издательство Уральского университета. 2017

Барномаи таълимӣ аз фанни “Истифодаи МЭҲ дар таҳқиқотҳои спектроскопӣ”

Курси маҳсуси «Истифодаи МЭҲ дар спектроскопия» дар нақшаҳои таълимии ихтисоси физика таҳассуси «Оптика ва спектроскопия»-и факултети физика мақоми фанни маҳсус дошта, дар ташаккулёбии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландихтисос мавқеи яке аз фаннҳои асосиро ишғол менамояд. Дар раванди омӯзиши курси мазкур ба донишҷӯ маълумот дар бораи якчанд барномаҳои комплексии ҳисобкуниҳои физикии квнтӣ (аз он чумла, Chem Draw Ultra, Chem 3D Ultra, Gauss View, Gaussian), соҳт ва принсипи кори онҳо, тарзи соҳтани соҳтори модда ва ё молекула дар барномаҳо, тарзи муайян кардани параметрҳои геометриву оптикий моддаҳо, коркарди натиҷаҳои тавассути ҳисобкунӣ бадастомада ва натиҷаҳои таҷрибавӣ ва муқоисаи онҳо, пешкаш карда мешаванд.

Муқаддима: Мақсад ва вазифаҳои фанни “Истифодаи МЭХ дар спектроскопия”. Вобастагии он бо илмҳои дигар. Таърихи пайдоиши МЭХ. Мағҳумҳои асосии истифодаи МЭХ дар спектроскопия.

Комплекс барномаҳои истифодашаванда: Программаҳои компьютерӣ. Мавқеи онҳо дар коркарди ахбор. Асосҳои назариявӣ ва принсиҳои кори барномаҳои кванто-химиявӣ. Намудҳои барномаҳои компьютерии дар курси мазкур истифодашаванда. Chem Draw Ultra, Chem 3D Ultra, Gauss View, Gaussian, OriginPro 7.5.

Омӯзиши принсиҳои кори барномаи Chem draw Ultra, Chem 3d Ultra: Соҳтани модели молекулаҳои гурӯҳҳои гетеросикӣ дар барномаи Chem Draw Ultra. Соҳтани модели молекулаҳои бисёратома дар равзанаи барномаи Chem Draw Ultra. Ҷойигиркуни радикалҳо дар соҳторҳои гуногуни молекулаҳо.

Омӯзиши принсиҳои кори барномаҳои Gauss View ва Gaussian: Масъалаҳое, ки бо воситаи ин комплекс барномаҳо ба даст оварда мешавад. Ҳисоб намудани параметрҳои геометрии молекулаҳои содда ва мураккаб дар барномаи Gauss View. Ҳисоб намудани тақимоти заряд дар ҳолатҳои гуногуни моддаҳо, спектри инфрасурҳ, сатҳҳои потенсилай, қобилияти рексионӣ, зичии электронҳо, алоқаҳои гидрогенӣ. Коркарди натиҷаҳои бадастомада бо воситаи ҷадвалҳои электронӣ ва фигураҳо. Коркарди натиҷаҳои бадастомада ва алоқамандии натиҷаҳои назариявӣ бо натиҷаҳои таҷрибавӣ ва муқоисаи онҳо. Барномаи Gaussian.

Омӯзиши тарзи кори барномаи ORIGIN: Барномаи Origin. Кор бо ҷадвалҳо ва фигураҳо. Соҳтани модели график ва гистограмма бо воситаи Origin. Коркард, таҳлил ва муқоисаи натиҷаҳои спектроскопии бадастомада бо воситаи программаи Origin.

Номгӯйи мавзуъҳои дарсҳои лабораторӣ

1. Соҳтани модели молекулаҳои содда ва мураккаб дар барномаҳои Chem Draw Ultra, Chem 3D Ultra.
2. Соҳтани модели молекулаҳои соҳторашон гуногун дар барномаи содда ва мураккаб дар барномаи Gauss View.
3. Ҳисоб кардани параметрҳои геометрии моддаҳои гетеросиклӣ дар барномаи Gauss View.
4. Ҳисоб намудани параметрҳои спектралии моддаҳои гетеросиклӣ дар барномаи Gauss View.
5. Ҳисоб намудани тақисмоти заряд дар молекулаҳои гетеросиклӣ бо ёрии барномаи Gauss View.

6. Коркард, таҳлил ва муқоисай натижаҳои спектроскопии бадастомада бо воситаи программаи Origin.

АДАБИЁТ

1. И. Г. Лесничая, И. В. Миссинг, Ю. Д. Романова, И. В. Шестаков. Информатика и информационные технологии. Учебное пособие / Под ред. Романовой Ю. Д. – М.: Изд-во Эксмо, 2005.-544 с.- (Высшее экономическое образование)
2. О.П. Исакова, Ю.Ю. Тарасевич, Ю. И. Юзюк. Обработка и визуализация данных физических экспериментов с помощью пакета ORIGIN- М. Книжный дом, «Либком», 2009,- 136стр.
3. Бутырская Е.В. Компьютерная химия: основы теории и работа с программами Gaussian и GaussView. 2011 224 с.
4. Серба П.В., Мирошниченко С.П., Блинov Ю.Ф. КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ В ПРОГРАММЕ GAUSSIAN. Учебное пособие по курсу «физика низкоразмерных структур» 2012.
5. Апостолова Е.С., Михайлук А.И., Цирельсон В.Г. Квантово-химическое описание реакций.
6. Игнатов С.К. Квантово-химическое моделирование молекулярной структуры, физико-химических свойств и реакционной способности. Часть 2 .
7. Квантово-химические методы в катализе Модульная программа лекционного курса, семинаров, практикума и самостоятельной работы студентов. Новосибирск 2014.
8. В.И.Барановский Кванто-химические расчеты повышенной точности. 2015.
9. Комбинированные методы расчета при квантовохимическом моделировании многоканальных превращений 02.00.04 - Физическая химия АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени доктора химических наук Уфа 2013.
10. Квантовомеханические расчеты молекул с использованием программного комплекса GAUSSIAN МЕТОДИЧКА-Основные возможности пакета GAUSSIAN-03.
11. Цышевский Р.В., Гарифзянова Г.Г., Храпковский Г.М. Квантово-химические расчеты механизмов химических реакций: учебно-методическое пособие / Р. В. Цышевский, Г. Г. Гарифзянова, Г. М. Храпковский. - Казань : Издательство КНИТУ, 2012. - 88 с. - ISBN 978-5-7882-1301
12. О.П. Исакова, Ю.Ю. Тарасевич, Ю. И. Юзюк. Обработка и визуализация данных физических экспериментов с помощью пакета

ORIGIN. Анализ и обработка спектров – Астрахань – ОГОУ ДПО «АиПКП», 2007 – 68стр.

ФАСЛИ III ФАННХОИ ИНТИХОЙ

Барномаи таълимӣ аз фанни “Хосиятҳои оптикии моддаҳо”

Мақсад ва вазифаҳои фан: Омӯзиши сохтор ва хосиятҳои физикии моддаҳои конденсӣ. Хосиятҳои моеъҳо, ҷисмҳои саҳт ва маҳлулҳо. Моддаҳои сохторашон атомӣ ва молекулий.

Ҳодисаҳои оптикӣ дар муҳитҳои конденсӣ: Шикаст, фурӯбурд, инъикос ва пароканиши рӯшнӣ. Бузургиҳои физикии ин ҳодисаҳоро тавсифкунанда. Алоқамандии ҳодисаҳои оптики бо сохтори атомӣ ва молекулии моддаҳо.

Хосиятҳои оптикии моддаҳо: Коэффициентҳои фурӯбурд ва шикаст. Алоқамандии коэффициенти фурӯбурд бо нишондиҳандай шикаст. Ифодаҳои дисперсионии Крамерс-Крониг. Характеристикаи оптикии модда ва вобастагии онҳо аз басомади рӯшнӣ. Усулҳои муайян намудани ин характеристикаҳо.

Хосиятҳои оптикии металҳо: Сохтори электронии металҳо ва инъикоси рӯшнӣ. Фурӯбурди рӯшнӣ. Нишондиҳандай шикасти металҳо.

Хосиятҳои люминесцентии моддаҳо. Рӯшноидиҳии моддаҳо. Флуоресценсия ва фосфоросенсия. Назарияи квантӣ ва характеристикаҳои ин ҳодисаҳо. Фурӯбурди рӯшнӣ ва нурафканӣ.

Рефраксия, нишондиҳандай шикаст ва коэффициенти поляризатсия. Бузургиҳои комплексӣ ва қисмҳои ҳақиқиу мавҳуми онҳо.

Хосиятҳои оптикии кристаллҳо: Сохтори кристаллҳо ва минералҳо. Поляризатсияи рӯшнӣ дар онҳо. Қобилияти фурӯбурд ва ранги минералҳо. Характеристикаҳои оптикии моддаҳои полимерӣ ва макромолекулаҳо. Параметрҳои спектраллии металҳо, маъданҳо ва минералҳо. Мағҳуми умуми доир ба таҳлили спектралӣ.

Номгӯйи мавзуъҳои корҳои лабораторӣ:

1. Муайян кардани нишондоди шикасти модда
2. Омӯзиши дисперсияи рӯшнӣ
3. Муайян кардани нишондоди шикасти моеъҳо бо ёрии рефрактометр
4. Омӯзиши ҳодисаи поляризатсияи рӯшнӣ.
5. Чен кардани кунчи чархзании ҳамвории поляризатсия ва муайян намудани концентратсияи маҳлули модда.

6. Омӯзиши қонуни фурӯбурди рӯшной
7. Тарҳи оптиқӣ ва принсипи кори рефрактометр.

АДАБИЁТ

1. Н.У.Муллоев, З.З.Исломов Усулҳои оптикии таҳлил, Душанбе, 2015, «Андалеб-Р» 192 с.
2. Муллоев Н.У., Исломов З.З. Дастурамал оиди корҳои лабораторӣ аз фанни «Спектроскопияи молекулий», Душанбе, 2013, 61 с.
3. Иоффе Б.В. Рефрактометрические методы химии. – Л.: Химия, 1974. – 400 с.
4. Отические методы анализа, Рефрактометрия (Практическое руководство). Составители Сагитова Р.Н., Кравцова Р.И. - Казань-2010, 12 стр.
5. Альперович Л.И. Метод дисперсионных соотношений и его применение для определения оптических характеристик.-Душанбе. Маориф. 1973. 46 с.
6. Соколов Н.Д. Оптические свойства металлов.-М.: 1974. 420 с.
7. Пришивалко А.П. Отражение света от поглощающих сред. - Минск.: 1963. 243 с.
8. Платонов А.Н. Природа окраски минералов. -Киев.: 1976 .267 с.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Қувваҳои байнимолекулий ва соҳтори молекулаҳо”

Муқаддима: Соҳтори молекулаҳо ва хосиятҳои физикию химиявии онҳо. Соҳтори электронии атомҳо ва бандиши химиявӣ. Намудҳои бандиши химиявӣ. Гибридизатсияи мадорҳои электронӣ ва соҳтори фазогии молекулаҳо. Қутбнокии бандҳои химиявӣ ва моменти диполии молекулаҳо. Таҷбиқи моменти диполӣ дар муайян намудани соҳти молекулаҳо. Электроманғигии атомҳо ва шабоҳат ба электрон. Тақсимшавии электронҳо дар молекулаҳо. Туршаҳо ва асосҳо. Таъсироти донори-аксептории молекулаҳо.

Классификатсияи қувваҳои байнимолекулий: Қувваҳои Ван-дер-Вальсӣ ва намудҳои онҳо. Таъсироти дипол-диполӣ. Таъсироти индуксионӣ. Таъсироти дисперсионӣ. Потенсиали пурраи таъсироти мутақобилаи молекулаҳо. Таъсироти намудҳои ион-ион ва ион-молекула.

Таъсироти хусусиятнок: Бандиши гидрогенӣ (Н-бандиш). Хосиятҳои моддаҳои дори Н-бандиш. Ассотсиатсияи молекулаҳо дар об, спиртҳо ва дигар моддаҳо. Соҳтори онҳо. Аломатҳои спектроскопии Н-бандиш.

Омӯзиши таъсироти байни молекулий (ТБМ) бо ёрии спектрҳои лаппиши молекулаҳо: Таъсири ТБМ ба спектрҳои фурӯбурди молекулаҳои мураккаб. Тарзҳои спектроскопии муайян намудани энергияи таъсири гидрогений.

Имконияти омӯзиши ТБМ дар маҳлулҳо тавассути вобастагии концентрасионии зичӣ, ҳаҷми изофагӣ ва часпакӣ. Усулҳои дигари омӯзиши ТБМ дар маҳлулҳо ва моеъҳо (спектроскопияи пароканиши комбинатсионӣ, пароканиши молекулаи рӯшнӣ, резонанси ядрогии магнитӣ, акустикаи молекулий ва ғ.).

Номгӯйи мавзӯъҳои корҳои амалий:

1. Сохтори молекулаҳо ва хосиятҳои физикию химиявии онҳо.
2. Тақсимшавии электронҳо дар молекулаҳо.
3. Таъсири ТБМ ба спектрҳои фурӯбурди молекулаҳои сода.
4. Зоҳиршавии аломатҳои спектроскопии Н-бандиш.
5. Усулҳои дигари омӯзиши ТБМ дар маҳлулҳо ва моеъҳо

АДАБИЁТ

1. Нарзиев Б.Н. Строение молекул и межмолекулярные взаимодействия. -Душанбе, 1978. 95 с.
2. Нарзиев Б.Н. Строение молекулы ММВ, часть 2, -Душанбе, 1982. 157 с.
3. Паулинг Л. Природа химической связи. Госхимиздат, 1947. 312 с.
4. Яцимирский К.Б., Яцимирский В.К. Химическая связь. Высшая школа. -Киев.: 1975. 294 с.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Спектроскопияи Н- бандиш”

Муқаддима: Маълумотҳои умумӣ доир ба спектрҳои молекулий. Спектрҳои фурӯбурди электронӣ ва лаппиш. Характеристикаи спектрҳо (басомад, интенсивият, бар).

Таъсири ҳолатҳои агрегации модда ва спектри молекулаҳо. Дар спектрҳо зоҳиршавии таъсироти универсалии молекулаҳо. Таъсири байнимолекулий дар маҳлулҳо ва спектрҳои лаппиш ва электронӣ.

Таъсироти хусусиятнок (Н-бандиш) ва сохтори электронии молекулаҳо. Гурӯҳҳо, ки Н-бандишро ҳосил мекунанд. Қобилияти донорий ва аксептории молекулаҳо. Н-бандиш дар об, спиртҳо, туршаҳои карбонат ва дигар моддаҳо. Худ ба худ пайвастшавии молекулаҳо.

Аломатҳои спектралии алоқаҳои гидрогенӣ. Зоҳиршавии таъсир дар спектрҳои лаппиши донори протонҳо ва акцептори протонҳо. Таъсиротҳои пуркуват ва камқувват. Параметрҳои спектралӣ ва энергетикии Н-бандиш.

Тайғирёбии соҳтори моддаҳо ва маҳлулҳо пас аз Н-бандиш. Хусусиятҳо ва комплексҳо. Таъсири концентратсия ва ҳарорат ба мувозинати молекулаҳои озод ва пайваст. Хусусиятҳои соҳтори об ва дар спектрҳои инфрасурхии он зоҳиршавии Н-бандиш.

Усулҳои спектроскопӣ: Тарзҳои спектроскопии муайян намудани энергияи таъсири Н-бандиш. Ченкуни доимии мувозинат. Истифодаи ифодаҳои коррелятсионӣ. Таъсири Н-бандиш ба спектрҳои фурӯбурди электронии молекулаҳои мураккаб.

Татбиқи алоқаҳои гидрогенӣ: Тадбиқи консепсияи таъсири гидрогени дар ҳалли масъалаҳои гуногуни физика, химия, спектроскопияи молекулий, биологияи молекулий, фармакология, тиб ва ғайраҳо.

Номгӯи мавзӯҳои машғулиятҳои амалий

1. Муайян намудани Н-бандиш дар гурӯҳҳои имидазол
2. Омӯзиши Н-бандиши пайвастагиҳои панҷаъзогӣ
3. Муайян намудани хосиятҳои спектралии Н-бандиш дар изатин ва пайвастагиҳои протоноакцепторӣ.
4. Таҳқиқи алоқаҳои гидрогенӣ дар молекулаҳои об.

АДАБИЁТ

1. Пиментел Дж., Мак-Клеллан О. Водородная связь. -М.: Мир. 1964. 462 с.
2. Нарзиев Б.Н. Строение молекул и межмолекулярные взаимодействия. Ч.2.-Душанбе. 1984. 157 с.
3. Соколов Н.Д. Динамика водородной связи. -М.: Наука. 1981. 63-83с.
4. Бахшиев Н.Г. Спектроскопия межмолекулярных взаимодействий. -Л. Наука, 1972. 265 с.
5. Нарзиев Б.Н., Исломов З.З. Хосиятҳои оптикову спектроскопӣ ва донориву акцептории пайвастагиҳои гетеросиклӣ //Дастури таълими «ЭР-граф» Душанбе, 2018. 53 стр.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Соҳтор ва хосиятҳои молекулаҳо”

Курси маҳсуси «Соҳтор ва хосиятҳои молекулаҳо» дар нақшаҳои таълимии ихтиноси «физика», таҳассуси оптика ва спектроскопия мақоми фанни интихобиро дошта, дар ташаккулёбии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландихтисос мавқеи яке аз фанҳои асосӣ (базавӣ)-ро ишғол менамояд. Ҳангоми тадрис дар он маълумот оиди назария ва амалия, соҳтор ва хосиятҳои оптикии атомҳо, молекулаҳо ва моддаҳои конденсӣ, таъсироти байнимолекулий, параметрҳои геометрии молекулаҳо ва усули муайянкунин онҳо соҳти фазогӣ ва хосиятҳои физикии молекулаҳо, таъсири ҳолатҳои агрегатии модда ва зоҳиршавии он дар спектри молекулаҳо равона шудааст. Таълими ин фан донишҳои назариявию амалии донишҷӯёнро дар бораи хосиятҳои оптикии моддаҳои конденсӣ ва соҳтори онҳо васеъ ва мустаҳкам намуда, бо усулҳо ва равандҳои оптикаи мусир шинос менамояд, қобилияти таҷрибавӣ ва малакаи донишҷӯёнро мукаммал менамояд.

Муқаддима: Мақсад ва вазифаҳои таълими фанни «Соҳтор ва хосиятҳои молекулаҳо» ва мавқеи он дар байни фанҳои дигар. Тафовути байни мағҳуми атом, молекула ва модда. Ҳолатҳои гуногуни агрегатии модда.

Соҳтори молекула: Пайдоиши тасаввуротҳо оиди соҳтои молекулаҳо. Соҳтори атомӣ. Соҳтори электронии атомҳо ва ҳосилшавии молекулаҳо. Тақсимшавии электронҳо дар атомҳо.

Назарияҳои гуногун оид ба хосиятҳои бандҳои химиявӣ: Тасаввурот дар бораи бандҳои химиявӣ. Назарияи классикӣ оиди ҳосилшавии банди химиявӣ. Намудҳои банди химиявӣ. Қутбнокии бандҳои химиявӣ ва лаҳзаи диполии молекулаҳо. Татбиқи моменти диполӣ.

Параметрҳои геометрии молекулаҳо: Тариқаҳои мусири физикию химиявии таҳқиқи конфигуратсияи геометрӣ ва масофаҳои байниатомии молекулаҳо. Параметрҳои геометрии молекулаҳо ва усули муайянкунин онҳо. Худ ба худ пайвастшавии молекулаҳо. Намудҳои лаппишҳо дар молекулаҳо.

Гурӯҳҳои функционалий ва классификатсияи моддаҳо: Тасаввурот дар бораи гурӯҳҳои функционалий. Муҳимтарин гурӯҳҳои функционалий. Классификатсияи моддаҳо. Пайвастагиҳои органикии алифатикӣ ва даврӣ (сиклӣ).

Намудҳои таъсирҳои байнимолекулий: Намудҳои таъсири байнимолекулий (ТБМ) ва табиати онҳо. Таъсири ҳамдигарии байнимолекулий. Қувваҳои ориентатсионӣ, дисперсионӣ ва индуksионӣ. Алоқаҳои гидрогенӣ ва табиати онҳо. Таъсири хусусиятнок (Н-бандиш) дар молекулаҳо.

Тасаввурот дар бораи соҳти моеъҳо ва назарияи ҳолати моеъҳо. Хосиятҳои донорӣ ва аксептории молекулаҳо. Вобастагии табиати таъсирот аз соҳтор ва хосиятҳои молекулаҳо.

Номгӯйи мавзухои дарсхои амалӣ

1. Таърихи пайдоиши ақидаҳо дори ба соҳтори моддаҳо. Тариқаҳои муайян намудани андозаи молекулаҳо. Ҳисобкуни радиуси Вандер-Ваалсӣ ва ковалентии молекулаҳо.
2. Таърихи инкишофи назарияи атом ва молекулаҳо. Таърихи кашфи зарраҳо.
3. Намудҳои алоқаҳои химиявӣ ва ҳосилшавии онҳо.
4. Маълумоти муҳтасар дар бораи табиати мадорҳои атомӣ
5. Қутбнокшавӣ. Намудҳои бандҳои химиявӣ ва қутбияти онҳо.
6. Спектрҳои ҷарҳиши. Ҳисоб кардани басомадҳои ҷарҳиши, лаҳзаи инертсия ва масофаи байниномаӣ.
7. Хосиятҳои фарқунандай молекула ё атомҳои қобилияти донорӣ ё аксепторӣ дошта.
8. Таъсири байниномекули ва дохилимолекеулӣ. Алоқаҳои гидрогенӣ ва таъсири онҳо ба хосиятҳои физикию-химиявии моддаҳо.
9. Мағҳуми спектр ва намудҳои он. Ҳолатҳои гуногун ва намудҳои тайғирот дар спектр.
10. Спектрҳои лаппиши. Муайян намудани сабитҳои қуввагӣ, басомади лаппиши асосӣ. Спектрҳои молекулаҳои гетеросиклӣ.
11. Маълумоти муҳтасар дори ба саҳми курси мазкур дар омӯзиш ва фаҳмиши фанҳои дигар, истифодаи усулҳои он дар химия ва физика.

АДАБИЁТ

1. Нарзиев Б.Н. «Строение молекул и межмолекулярные взаимодействия». Част. 1-2, Душанбе 1978, 1982.
2. Исмоилова М.А., Ёқубов Ҳ.М. «Соҳти модда». Қисми 1-2, Душанбе, 1991.
3. Нарзиев Б.Н. Руководство к лаб. занятиям по спецкурсу «Спектроскопия конденсированных сред» Душанбе 2000.- 45 с.
4. Нейланд О.Я. «Органическая химия». Высшая школа, М.; 1990
5. Татевский В.М. Строение и физико-химические свойства молекул и веществ/ В.М. Татевский // М.: Изд-во МГУ, 1994. -463 с.
6. Минкин В.И. Теория строения молекул /В.И.Минкин, Б.Я.Симкин, Р.М. Миняев // Учебное пособие. Ростов-Дон: Феникс, 1997.- 407 с.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Люминесценсия”

Фанни таълимии «Люминесцентсия» дар нақшаҳои таълимии ихтисоси «физика»-и факултети физика мақоми фанни интихобӣ дошта, дар ташаккулӯбии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландихтисос мавқеи яке аз фанҳои асосиро ишғол менамояд. Ҳангоми тадриси он маълумот дар бораи моҳият ва амалӣ гардидани қонунийатҳои ҳодисаҳои оптикӣ, ҳусусиятҳои протсесҳои фотохимиявӣ, мағҳум дар бораи люминесценсия, класификатсияи люминесценсия ва характеристикаҳои асосии он, пайдоиш ва паҳншавии мавҷҳои электромагнитӣ, қонунийатҳои асосии люминесценсия, хомӯшкуни флуоресцентсия, таҳлили флуорессенсӣ, истифодаи усулҳои люминессенсӣ дар соҳаҳои гуногун ва ғайра пешкаш карда мешаванд.

Муқаддима: Мазмун ва мақсади курси маҳсус. Мағҳуми асосии люминесценсия, фарқи он аз намудҳои дигари нурафканий.

Класификатсияи ҳодисаи люминесценсия: Класификатсияи люминесценсия ва характеристикаҳои асосии онҳо. Фотолюминесценсия, рентгенолюминесценсия, катодолюминесценсия, электролюминесценсия. Усулҳои физики ченкуни онҳо. Омилҳоеро, ки ба онҳо таъсир мекунанд. **Бузургихое, ки моддаи равшанидиҳандаро тавсиф мекунанд:** Ҳусусиятҳои фотолюминесценсияи пайвастагиҳои органикӣ. Люминисценсияи моддаҳои оганикӣ ва соҳтори химиявии онҳо. Спектрҳои фурӯбурд ва люминесценсия. Усули чен кардани спектри флуоресценсия ва имкониятҳои истифодаи онҳо. Коркарди спектри флуоресцентсия. Спектрҳои ангезиш ва афканишот.

Қонуни хомушшавӣ ва давомнокии равшанидиҳӣ: Қонуни хомуш-шавӣ ва давомнокии равшанидиҳӣ. Коэффициенти фоиданокии люминесценсия. Поляризатсияи нурҳо. Таҳлили флуорессенсӣ. Муайян кардани соҳт ва соҳтори модда. Тарзҳои имконпазири равшан кардани намуна. Таъсири тарзи равшанкуни намуна ба интенсивияти флуоресценсия.

Савияҳои энергетикии молекулаҳо ва схемаи гузаришҳо: Аз дарозии мавчи рӯшноии ангезонанда вобаста набудани спектри люминесценсия. Қоидай Стокс. Қонуни Стокс-Ломмел. Қоидай симметрияи оиласавии спектрҳои фурӯбурд ва люминесценсия (Қоидай Лёвшин). Эффекти Шпольский. Спектрҳои квазихаттии фурӯбурд ва люминесценсия. Фурӯбурди рӯшной ва майлкуни аз қонуни Ламберт-Бер.

Асбобҳо соҳаи таҳлили люминесценсия: Намудҳо ва принсипи кори асбобҳо. Соҳтори оптикаи флуориметри электронӣ. Характеристикаи

анализатори Флюорат 02 2 М. Люминископҳо ва намудҳои онҳо. Соҳаи истифодашавии онҳо.

Хомушкуни люминесценсия ва тарзҳои он: Хомушкуни люминесценсия ва намудҳои он. Хомушкуни концентратсиони ва ҳароратӣ. Хомушкуни навъи якум ва дуюм. Хомушкуниҳои динамикӣ ва статикӣ. Шарти асосии бавучудоии хомушшавӣ. Назарияи классикии интиқоли энергия. Назарияи квантию-механикӣ интқоли энергия. Интиқоли индуктивӣ-резонансии энергияи. Гузариши бенурафкании энергияи ошубҳои электронӣ. Тахлилҳои люминессенсӣ.

Номгӯйи мавзӯъҳои намунавии корҳои амалӣ

1. Намудҳои люминесценсия
2. Моддаҳои люминесценсияшаванд
3. Флуоресенсия ва фосфоресенсия
4. Қонуни фурӯбурд
5. Қонунҳои люминесценсия
6. Флуорфорҳо
7. Истифодаи люминесценсия
8. Соҳти асбоби люминесценсия
9. Фурӯбурди дохилӣ
10. Манбаҳои ангезиш
11. Қонуни Штерн-Фолмер
12. Истифодаи муодилаи Штерн-Фолмер
13. Истифодаи люминессенсӣ
14. Тахлили флуоресенсӣ

АДАБИЁТ

1. Левшин В.А. Фотолюминесценция жидких и твёрдых веществ. М-Л.: Гостехиздат, 1951. 386 с.
2. Паркер С. Фотолюминесценция растворов. -М.: Мир. 1972. 247 с.
3. Теренин А.Н. Фотоника молекул красителей и родственных ароматических соединений. -Л.: Наука. 1967. 489 с.
5. Лещин Л.В. Люминесценция и её измерения.-М.: МГУ. 1989. 294 с

Барномаи таълимӣ аз фанни “Асосҳои спектроскопия”

Муқаддима: Фанни таълимии «Асосҳои спектроскопия» дар нақшаҳои таълимии ихтисоси «физика» мақоми фанни интихобиро дошта, дар ташакулёбии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландихтисос мавқеи яке аз фанҳои асосӣ (базавӣ)-ро ишғол менамояд. Ҳангоми тадриси он маълумот дар бораи моҳият ва амалӣ гардидани қонуниятҳои ҳодисаҳои

оптикӣ, афканишоти электромагнитӣ ва ҳамтаъсироти он бо модда, хосиятҳои асосии спектри атомӣ ва молекулиӣ, характеристикаҳои асбобҳои спектралӣ, усули фотоколориметрии таҳлили моддаҳо, усулҳои спектрофотометрии таҳлил, спектроскопияи инфрасурҳ, назарияи элементарии спектрҳои лаппишӣ, спектроскопияи флуорессенсӣ ва фосфорессенсӣ, усулҳои поляриметр ва рефрактометрии таҳлил ва гайра пешкаш карда мешаванд.

Мақсади омӯзиши фан- васеъ гардонидани доираи фаҳмиши донишҷӯ роҷеъ ба қонуниятҳои ҳодисаҳои оптикӣ, афканишоти электромагнитӣ ва ҳамтаъсироти он бо модда, характеристикаҳои асбобҳои спектралӣ, спектроскопияи атомӣ, спектроскопияи молекулиӣ, спектроскопияи инфрасурҳ, усулҳои поляриметр ва рефрактометрии таҳлил ва ғ. ташаккул ва инкишоф додани қобилияту маҳорат мебошад.

Афканишоти электромагнитӣ ва таъсири он бо модда: Манбаъҳои рӯшнӣ. Монохроматикуни афканишот. Қабулкунаки афканишот. Характеристикаҳои асбобҳои спектралӣ. Интенсивияти ҳатҳои спектралии атомӣ. Хосиятҳои асосии спектри атомӣ ва молекулиӣ.

Воситаҳои асосии таҳлили оптикӣ. Усули фотоколориметрии таҳлили моддаҳо. Қонуни асосии колориметрия. Усулҳои спектрофотометрии таҳлил.

Усулҳои спектроскопияи атомӣ. Спектроскопияи атомӣ-эмиссионӣ (САЭ). Тайёр кардани намуна барои таҳлил. Намудҳои спектрометрҳо барои САЭ. Спектроскопияи атомӣ – абсорбсионӣ (ҷаббиши) (САА). Истифодаи амалии САА.

Спектроскопияи молекулиӣ. Спектроскопияи абсорбсионии молекулиӣ дар соҳаи намоён. Спектроскопияи абсорбсионии молекулиӣ дар соҳаи ултрабунафш.

Спектроскопияи инфрасурҳ (ИС). Назарияи элементарии спектрҳои лаппишӣ. Истифодабарии усулҳои спектроскопияи ИС барои таҳлили моддаҳо. Асбобҳои спектралии соҳаи ИС. Спектроскопияи флуорессенсӣ ва фосфорессенсӣ. Асбобҳо барои таҳлили люминесценсионӣ.

Усулҳо оптикаи таҳлил: Усули поляриметрии таҳлил. Асосҳои назариявии усули поляриметрӣ. Усули рефрактометрии таҳлил. Асосҳои назариявии таҳлили рефрактометрӣ. Моҳият ва соҳаҳои истифодабарии усули рефрактометрӣ.

Номгӯи мавзӯҳои машғулиятҳои амалий

1. Муайян намудани нишондоди шиқости моддаҳои гуногун.
2. Чен кардани қобилияти фурӯбурди моддаҳо.
3. Спектр ва намудҳои он.
4. Хосиятҳои оптикаи моддаҳо.

АДАБИЁТ

1. Бабушкин А.И., Бажулин К.Д., Прокофьев А.Н. Методы спектрального анализа. М.: МГУ 1963. 423 с.
2. Н.У.Муллоев, З.З.Исломов Усулҳои оптики таҳлил, Душанбе, 2015, «Андалеб-Р» 192 с.
3. В.И.Васильева и др. Спектральные методы анализа. Практическое руководство, изд. «Лань», С-П, 2014. www.e.lanbook.com
4. Муллоев Н.У., Исломов З.З. Дастурамал оиди корҳои лабораторӣ аз фанни «Спектроскопия молекулий», Душанбе, 2013, 61 с.
5. Фишман И.С. Методы количественного спектрального анализа. КазУ. 1961. 276 с.
6. Буровлев Ю.М. Спектрал. анализ металлов и сплавов. –Киев:. 1976. 264 с.
7. Тарасевич Б.Н. ИК спектры основных классов органических соединений (справочные материалы) М: 2012. 54 с.
8. Нарзиев Н.Б. Строение молекул и межмолекулярные взаимодействия. Част. 2. Душанбе, 1982. 157 с.
9. Нарзиев Б.Н. Руководство к лабораторным занятиям по спецкурсу «Спектроскопия конденсированных сред» Душанбе, 2000. 45 с.
10. Бахшиев Н.Г. Спектроскопия ММВ –Л:. Наука 1972. –265 с.

**ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН
ФАКУЛТЕТИ ФИЗИКА**

**БАРНОМАҲОИ НАМУНАВИИ ТАЪЛИМИИ
КАФЕДРАИ МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ ФИЗИКА**

Мураттибон: дотсентон: Истамов Ф.Х., Аловиддинов А.

Муаллими калон: Қудусова С.А.

ассистентон: Қурбонхолов Т., Султонов С.

Барномаи намунавии таълимӣ дар ҷаласаи кафедраи методикаи таълими физикаи факултети физикаи ДМТ баррасӣ ва муҳокима шудааст. Суратҷаласаи № 5_ аз «20» 12 соли 2022

Барномаи намунавии таълимӣ дар шӯрои илмӣ-методии факултети физикаи ДМТ баррасӣ ва муҳокима шудааст.

Суратҷаласаи № 4_ аз «22» 12 соли 2022

Барномаи намунавии таълимӣ дар шӯрои илмӣ-методии ДМТ муҳокима ва тасдиқ шуда, барои истифода дар раванди таълими факултети физика пешниҳод шудааст.

Суратҷаласаи № 4/6_ аз «27» 12 соли 2022

ДУШАНБЕ – 2023

**ФАСЛИ I.
БАРНОМАИ ФАНҲОИ УМУМИКАСБИИ.
ФАКУЛТЕТИ ФИЗИКА**

**Барномаи таълимӣ
аз фанни «Методикаи таълими физика» аз рӯи ихтисоси «Физика» -
31040103, дараҷаи бакалавр**

ПЕШГУФТОР

Мақсадҳои азхудкунии фан: Ташаккули дониш, маҳорат ва малакаи касбии донишҷӯён аз фанни физика ва омодагӣ барои ташкили раванди таълиму тадрис дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ.

Дар курси методикаи таълими физика ба таҳлили илмию методӣ ва методологияи ташаккули мағҳумҳои асосии физикӣ, қонунҳо ва назарияҳо аҳамияти аввалиндарача дода мешавад. Дар ин фан донишҳо дар бораи хусусиятҳои психологои педагогии донишҷӯён ворид карда шуданд. Курси «Методикаи таълими физика» курси асосии гирифтани дониш, маҳорат ва малака дар фаъолияти педагогӣ ва ташкилотчигию роҳбарӣ ва амалияи минбаъдаи таълим ба ҳисоб меравад.

Дар натиҷаи азхуд намудани фан донишҷӯ:

1. бояд донад:

- вазифаҳои таълими физика дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ; роҳҳои муқаррар намудани онҳо ва усулҳои ба даст овардани онҳо; – мазмуни талабот ба дониши хонандагон аз фанни физика, ки дар Стандарти давлатии таълимӣ инъикос ёфтааст;

- мазмуни курсҳои физика дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ки ба комплекси таълимию методӣ дохил карда шудаанд; - мағҳумҳо ва мағҳумҳои асосии соҳаи фанӣ; — методикаи таълими физика, таснифоти онҳо ва имконияти дар процесси таълим татбиқ намудани онҳо;

2. тавонад: - мақсад ва вазифаҳои педагогиро ба миён гузорад ва роҳҳои ҳалли онҳоро нишон дихад (мақсадҳои омӯзиши фасл, мавзӯъ, гурӯҳи саволҳо, дарс);

- барномаи кориро аз фанни физика бо назардошти талаботи стандартҳои давлатии таълимии насли нав тартиб диханд; - тарҳрезии ташаккули фаъолияти универсалии таълимӣ;

- китобҳои дарсиро аз ҷиҳати мувофиқати онҳо ба максадҳои таълими физика, хусусиятҳои синну соли хонандагон, принципҳои дидактиկӣ ва методии алоҳида таҳлил намуда, интихоби оқилонаи онҳо; — таҳлили

илмию методии фаслҳо ва мавзуъҳои курси физика, таҳлили илмию методии мафҳумҳо;

- интихоби усул, восита ва шаклҳои таълимро мувофики мақсад ва мазмуни маводи таълими анҷом дихад;
 - банақшагирии корҳои таълимӣ ва тарбиявӣ аз фанни физика;
 - тарҳрезии моделҳои дарсҳо бо ҳадафҳои гуногуни дидактикий, семинарҳо, конференсияҳо ва дигар чорабиниҳои синфӣ ва беруназсинфӣ аз фанни физика;
 - бо истифода аз усулҳо, шаклҳо ва воситаҳои мувофиқ дарсҳои физикаро аз рӯи намудҳои гуногун гузаронанд;
 - оммавӣ гардондани комъёбиҳои илм ва техникаи муосир барои шунавандагони гуногун (донишҷӯён, падару модарон ва ф.);
- Ташкил ва гузаронидани машғулиятҳои беруназсинфӣ.

3. Бояд малакаҳои зерин дошта бошад:

- усулҳо ва роҳҳои таҷрибаи физикаи мактабӣ аз рӯи ҳама намудҳо барои ҳалли масъалаҳои гуногуни педагогӣ;
- малакаи ҳисобқуни қиматҳои аддии бузургиҳои физикӣ ҳангоми ҳалли масъалаҳои физикӣ ва коркарди натиҷаҳои таҷрибавӣ;
- малакаи пешниҳоди иттилооти физикӣ бо роҳҳои гуногун (ба таври шифоҳӣ, рамзӣ, таҳлилӣ, графикӣ ва ф.).

4. бояд қобилият ва омодагии зеринро нишон дихад:

- мақсад ва вазифаҳои педагогиро ба миён гузошта, роҳҳои ҳалли онҳоро муайян намояд (мақсадҳои омӯзиши фасл, мавзӯъ, гурӯҳи саволҳо, дарс);
- барномаи кориро аз фанни физика бо назардошти талаботи стандартҳои давлатии таълимии насли нав тартиб диханд;
- тарҳрезии ташаккули фаъолияти универсалии таълимӣ;
- китобҳои дарсиро аз ҷиҳати мувофиқати онҳо ба мақсадҳои таълими физика, хусусиятҳои синну солии хонандагон, принципҳои дидактикий ва методии алоҳида таҳлил намуда, интихоби оқилонаи онҳо;
- таҳлили илмию методии фаслҳо ва мавзуъҳои курси физика, таҳлили илмию методии мафҳумҳо;

Муқаддима. Предмет ва вазифаҳои методикаи таълими физика ҳамчун яке аз илмҳои педагогӣ. Сарчашмаҳои методикаи таълими физика, алоқаи он бо дигар илмҳо.

Масъалаҳои актуалии усулҳои муосири физика. Усулҳои тадқиқотие, ки дар методологияи физика истифода мешаванд. Вазифаҳо, шароит ва хусусиятҳои татбиқи усулҳои гуногуни тадқиқот.

Методологияи гузаронидани озмоиши педагогӣ. Вазифаҳо ва мазмуни курси мактабӣ аз физика. Сохтори курси физикаи мактабӣ. Стандарти

давлатии таҳсилоти умумӣ: стандарти таҳсилоти асосии умумӣ аз фанни физика, стандарти таҳсилоти миёнаи (пурра) аз физика (сатҳи асосӣ, профилӣ). Барномаи кори курсии физика дар мактабҳои асосӣ ва миёна (пурра).

Таълим ва усулҳои мусосирӣ таълими физика дар мактаби миёна.

Таснифи усулҳои таълим, хусусиятҳои онҳо. Муносибат ва робитаи байни мағҳумҳо. Усули таълим ва қабули методӣ. Воситаҳои аёни дар раванди таълими физика (чопӣ, сеченака; моделҳо ва макетҳои амалиётӣ, коллексияҳо, варақаҳои тақсимотӣ), мултимедиявӣ, усулҳои истифодаи онҳо дар раванди омӯзиши маводи нав, такрор, системасозӣ ва умумӣ. **Шаклҳои ташкили машғулияташӣ аз фанни физика.** Системаи шаклҳои машғулияташӣ аз фанни физика дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии мусосир. Вазифаҳои дидактикий ва хусусиятҳои шаклҳои асосии машғулияташӣ таълими.

Ташкили кори мустақилонаи донишҷӯён дар раванди омӯзиши физика. Мағҳум ва вазифаҳои ташкили кори мустақилонаи донишҷӯён. Намудҳои кори мустақилонаи донишҷӯён, гурӯҳбандии онҳо аз рӯи мақсади дидактикий ва намудҳои кори таълими донишҷӯён. **Методологияи ташаккули малакаҳои умумии таълими.** Таҷриба дар процесси таълим аз фанни физика. Намудҳои таҷрибаҳои таълими.

Истифодаи усулҳои фаъоли таълим дар раванди дарс. Усули анъанавии таълим ва хусусиятҳои он. Усули омӯзиши проблемавӣ.

Муносибати босалоҳият ба таълими физика. Методҳои амалии омӯзиш. Методҳои аёни омӯзиш.

Методологияи гузаронидани дарсҳои лаборатории фронталӣ ва семинари аз фанни физика. Ташкили таҷрибаҳо ва мушоҳидаҳои хонагӣ. Методологияи ташаккули малакаҳои умумии таҷрибавӣ. Меъёрҳо ва сатҳҳои ташаккули малакаҳои таҷрибавӣ.

Алоқаи курси физика бо дигар фанҳои таълими. Моҳият ва аҳамияти робитаҳои байнифани (РБФ) дар таълим, вазифаҳои дидактикаи онҳо. Шаклҳои ташкили машғулияташӣ таълими, ки ба рушди малакаҳо мусоидат меқунанд.

Усулҳои истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ дар раванди омӯзиши физика. Таълими политехникӣ ва роҳнамоии касбӣ барои донишҷӯён дар раванди омӯзиши физика. Роҳҳо ва воситаҳои ҷорӣ намудани таълими политехникӣ ва роҳнамоии касбӣ ба донишҷӯён. Системавӣ ва умуникуннии дониши донишҷӯён. Усулҳои таълими донишҷӯён, усулҳои системасозӣ.

Асосҳои психологияю дидактикаи ташаккули мағҳумҳои физикӣ дар хонандагон. Таснифи мағҳумҳои физикӣ (гуруҳҳои асосии мағҳумҳо). Меъёрҳо ва сатҳҳои азхудкунии мағҳумҳо, методологияи баҳодиҳии сифати азхудкунии онҳо.

Кори беруназсинфӣ аз фанни физика. Намудҳо ва шаклҳои корҳои беруназсинфӣ.

Методикаи гузаронидани чорабинихои оммавӣ (КВН; шабнишиниҳо баҳшида ба санаҳои таъриҳӣ, кашфиёт ва ихтирооти нави илму техника; конкурсҳо, баҳсҳо). Олимпиадаи физика.

Усулҳои арзёбии дониши донишҷӯён. Усули анъанавии санчиши дониш.

Усули тестии санчиши дониши донишҷӯён.

Ба синфҳо ҷудокунии масъалаҳо ва ҳалли онҳо. Масъалаҳои сифатӣ.

Масъалаҳои графикӣ ва масъалаҳои ҳисобӣ.

АДАБИЁТ

1. Бобоев Т. Механика: китоби дарсӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ, Д: Маориф, 2016.- 320 с.
2. Бобоев Т., Садуллозода X., Ақдодов Д.М. Физикаи умумӣ, Ҷилди 1, Душанбе 2019, Матбааи ДМТ, 320 с.
3. Бобоев Т. Асосҳои физикии механика: китоби дарсӣ, Д: Собириён, 2012.- 143 с.
4. Бобоев Т. Механика: китоби дарсӣ, Д: Маориф ва фарҳанг, 2005.- 268 с.
5. Зуев, П. В. Простые опыты по физике в школе и дома [Электронный ресурс] : метод. пособие для учителей / П. В. Зуев. - 2 изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 141 с.
6. Физика: Механика. Механические колебания и волны. Молекулярная физика. Термодинамика: Учебное пособие / С.И. Кузнецов. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 248 с.
7. Физика. Основы электродинамики. Электромагнитные колебания и волны: Учебное пособие / С.И. Кузнецов. - 4-е изд., испр. и доп. - М.:
8. Физика. Волновая оптика. Квантовая природа излучения. Элементы атомной и ядерной физики: Учебное пособие / Кузнецов С.И., Лидер А.М.-3 изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 212 с.
9. Лабораторные работы по физике с вопросами и заданиями : учеб. пособие / О.М. Тарасов. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 97 с.
10. Теория и методика обучения физике в школе: Общие вопросы: учеб. пособие для студ.пед.вузов. М. Академия. Теория и методика обучения

физике в школе:Общие вопросы : учеб. пособие для студ.пед.вузов / С. Е. Каменецкий [и др.] ; под ред. С. Е. Каменецкого, Н. С. Пурышевой ., М. : Академия, 2000. - 368 с.

11. Теория и методика обучения физике в школе: Частные вопросы: учеб. пособие для студ.пед.вузов. / С. Е. Каменецкий [и др.] ; под ред. С. Е. Каменецкого, М. Академия. 2000., 384 с. 7.3. Интернет-ресурсы

**Образовательная программа
по предмету «Методика преподавания физики» по специальности
«Физика»-31040103**

ПРЕДИСЛОВИЕ

Цели освоения дисциплины формирование у студентов профессиональных знаний, умений и навыков, требуемых для организации учебно-воспитательного процесса по физике в учреждениях среднего общего (полного) образования, подготовка студентов к работе в условиях современной школы.

В результате освоения дисциплины студент:

1. **должен знать:** - цели обучения физике в средних общеобразовательных учреждениях; способы их задания и методы достижения; - содержание требований к знаниям учащихся по физике, отраженных в Государственном образовательном стандарте; - системы физического образования в средних общеобразовательных учреждениях и место курса физики в базисном учебном плане; - содержание курсов физики основной и старшей средней школе по физике, входящие в учебно-методический комплекс; - основные понятия и определения предметной области; - методы обучения физике, их классификации и возможности реализации в учебном процессе;

2. **должен уметь:** - ставить педагогические цели и задачи и намечать пути их решения (цели изучения раздела, темы, группы вопросов, урока); - составлять рабочую программу по физике с учетом требований государственных общеобразовательных стандартов нового поколения; - проектировать формирование универсальных учебных действий; - анализировать учебные пособия с точки зрения их соответствия целям обучения физике, возрастным особенностям учащихся, дидактическим и частнometодическим принципам, осуществлять их обоснованный выбор; - проводить научно-методический анализ разделов и тем курса физики, научно-методический анализ понятий; - осуществлять выбор методов, средств и форм обучения в соответствии с поставленными целями и содержанием учебного материала; - планировать учебно-воспитательную

работу по физике; - конструировать модели уроков, имеющие разные дидактические цели, семинаров, конференций и других классных и внеклассных занятий по физике; - проводить уроки физики разных типов с использованием соответствующих методов, форм и средств обучения; - популяризировать достижения современной науки и техники для различной аудитории (учащихся, родителей и т.п.); - организовывать и вести внеклассную работу в различных ее видах.

3. должен владеть: - методикой и техникой школьного физического эксперимента всех видов для решения разных педагогических задач; - навыками численных расчетов физических величин при решении физических задач и обработке экспериментальных результатов; - навыками представления физической информации различными способами (в вербальной, знаковой, аналитической, графической и т.д.).

4. должен демонстрировать способность и готовность: - ставить педагогические цели и задачи и намечать пути их решения (цели изучения раздела, темы, группы вопросов, урока); - составлять рабочую программу по физике с учетом требований государственных общеобразовательных стандартов нового поколения; - проектировать формирование универсальных учебных действий; - анализировать учебные пособия с точки зрения их соответствия целям обучения физике, возрастным особенностям учащихся, дидактическим и частнометодическим принципам, осуществлять их обоснованный выбор; - проводить научно-методический анализ разделов и тем курса физики, научно-методический анализ понятий;

Введение. Предмет и задачи методики преподавания физики как одной из педагогических наук. Источники методики преподавания физики, ее связь с другими науками.

Актуальные проблемы современной методики физики. Методы исследования, применяемые в методике физики. Задачи, условия и особенности применения различных методов исследования.

Методика проведения педагогического эксперимента. Задачи и содержание школьного курса физики. Структура школьного курса физики. Государственный стандарт общего образования: стандарт основного общего образования по физике, стандарт среднего (полного) общего образования по физике (базовый уровень, профильный уровень). Рабочая программа по курсу физики в основной и средней (полной) школы. Современные учения и методы обучения физике в средней школе.

Классификация методов обучения, их характеристика. Соотношение и взаимосвязь понятий. Метод обучения и методический прием. Средства наглядности в процессе обучения физике (печатные, объемные;

действующие модели и макеты, коллекции, раздаточный материал), мультимедийные средства, методика их использования в процессе изучения нового материала, повторения, систематизации и обобщения.

Формы организации учебных занятий по физике. Система форм учебных занятий по физике в современной средней школе. Дидактические функции и характеристика основных форм учебных занятий. Организация самостоятельной работы обучающихся в процессе изучения физики.

Значение и задачи организации самостоятельной работы обучающихся. Виды самостоятельной работы обучающихся, их классификация по дидактической цели и видам учебной работы учащихся. Методика формирования обобщенных учебных умений. Метапредметные, предметные и личностные универсальные учебные действия (УУД).

Эксперимент в учебном процессе по физике. Виды учебного эксперимента. Методика проведения фронтальных лабораторных занятий и физического практикума. Организация домашних опытов и наблюдений. Методика формирования обобщенных экспериментальных умений. Критерии и уровни сформированности экспериментальных умений. Связь курса физики с другими учебными предметами. Сущность и значение межпредметных связей (МПС) в обучении, их дидактические функции.

Формы организации учебных занятий, способствующих реализации МПС и формированию метапредметных умений. Методика использования информационно-коммуникационных технологий в процессе изучения физики. Политехническое обучение и профориентация обучающихся в процессе изучения физики. Способы и средства осуществления политехнического образования и профессиональной ориентации учащихся. Систематизация и обобщение знаний обучающихся. Методика обучения учащихся приемам систематизации. Психолого-дидактические основы формирования у обучающихся физических понятий.

Классификация физических понятий (основные группы понятий). Критерии и уровни усвоения понятий, методика оценки качества их усвоения. Внеклассная и внеурочная работа по физике. Виды и формы внеклассной работы.

Методика проведения массовых мероприятий (КВН; вечера, посвященные историческим датам, новым открытиям и изобретениям в науке и технике; конкурсы, диспуты). Физические олимпиады.

ЛИТЕРАТУРА

1. Зуев, П. В. Простые опыты по физике в школе и дома [Электронный ресурс] : метод. пособие для учителей / П. В. Зуев. - 2 изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 141 с.
2. Физика: Механика. Механические колебания и волны. Молекулярная физика. Термодинамика: Учебное пособие / С.И. Кузнецов. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 248 с.
3. Физика. Основы электродинамики. Электромагнитные колебания и волны: Учебное пособие / С.И. Кузнецов. - 4-е изд., испр. и доп. - М.:
4. Физика. Волновая оптика. Квантовая природа излучения. Элементы атомной и ядерной физики: Учебное пособие / Кузнецов С.И., Лидер А.М.-3 изд., перераб. и доп. - М.:Вузовский учебник,НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 212 с.
6. . Лабораторные работы по физике с вопросами и заданиями : учеб. пособие / О.М. Тарасов. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 97 с.
7. Теория и методика обучения физике в школе: Общие вопросы: учеб. пособие для студ.пед.вузов. М. Академия. Теория и методика обучения физике в школе:Общие вопросы : учеб. пособие для студ.пед.вузов / С. Е. Каменецкий [и др.] ; под ред. С. Е. Каменецкого, Н. С. Пурышевой ., М. : Академия, 2000. - 368 с.
8. Теория и методика обучения физике в школе: Частные вопросы: учеб. пособие для студ.пед.вузов. / С. Е. Каменецкий [и др.] ; под ред. С. Е. Каменецкого, М. Академия. 2000., 384 с. 7.3. Интернет-ресурсы

**Барномаи таълимӣ
аз фанни «Методикаи ҳалли масъалаҳои физикавӣ» аз рӯи
иҳтисоси «Физика» -31040103, дараҷаи бакалавр**

ПЕШГУФТОР

Раванди ҳалли масъалаҳо яке аз воситаҳои азхудкунии системаи донишҳои илмии физика мебошад. Ҳангоми таълими физика супоришҳо воситаи самарабахши ташаккули донишҳои бунёдии физикавӣ ва малакаҳои омӯзишӣ мебошанд. Дар барнома усулҳои ҳалли масъалаҳои гуногуни физикии сатҳи асосӣ; алгоритмҳои ҳалли онҳо нишон дода мешавад.

Барнома ба якчанд бахш тақсим шудааст. Қисми якум назариявӣ мебошад. Дошишҷӯён бо маълумоти минималӣ дар бораи мағҳуми

«масъала» шинос мешаванд, аҳамияти масъалаҳоро дар ҳаёт, илм, техника дарк мекунанд; Қисми дуюм амалӣ аст. Дар ин ҷо донишҷӯён бо усулҳои ҳалли масъалаҳои физикии навъҳои гуногун шинос мешаванд: ҳисоббарорӣ, графикӣ, сифатӣ, таҷрибавӣ; алгоритмҳои ҳалли онҳоро меомӯзанд.

Масъалаҳои актуалии усулҳои мусоиди физика. Усулҳои тадқиқотие, ки дар методологияи физика истифода мешаванд. Вазифаҳо, шароит ва хусусиятҳои татбиқи усулҳои гуногуни тадқиқот.

Муқаддима. Физика ҳамчун илми бунёдии табиат. Нақши масъалаҳо дар курси физика. Назарияи физикӣ ва ҳалли масъалаҳо. Нақши масъалаҳо дар омӯзиш ва зиндагӣ.

Масъалаҳо дар физика. Мағҳуми «проблема» дар физика. Таснифи масъалаҳо. Сохтори масъалаҳои намудҳои гуногун. Принципҳои умумии ҳалли масъалаҳои физикӣ. Қадамҳои ҳалли масъалаҳо. Кор бо матни супориш. Таҳдили як падидай физикӣ; таҳияи идеяи ҳал (нақшай ҳалли). Иҷрои нақшай ҳалли масъала. Таҳдили ҳалли мушкилот ва аҳамияти он. Тартиб додани роҳи ҳалли мушкилот. Талабот ба дастгоҳи математикӣ, ки барои ҳалли масъалаҳои физикӣ истифода мешаванд. Ҳисобкуни рақамӣ. Истифодаи компьютерҳо барои ҳисобҳо.

Усулҳои ҳалли масъалаҳои физикӣ. Вазифаҳои ҳисоббарорӣ (ҳисобкуни). Усулҳои сабти мундариҷаи супориш. Усулҳои навиштани ҳалли мушкилот. Марҳилаҳои асосии ҳалли мушкилот. Алгоритмизатсияи раванди ҳалли мушкилот. Масъалаҳои сифатӣ (мантиқӣ). Намудҳои вазифаҳои мантиқӣ. Усулҳо ва усулҳои ҳалли масъалаҳои сифатӣ (мантиқӣ). Масъалаҳои графикӣ. Намудҳои асосии масъалаҳои графикӣ. Методологияи ҳалли масъалаҳои графикӣ. Масъалаҳои таҷрибавӣ. Концепсияи масъалаҳои таҷрибавӣ. Нақши таҷриба дар ҳалли масъалаҳои таҷрибавӣ.

Кинематика. Кинематикаи нуқтаи моддӣ. Тасвири графикии ҳаракати ростхатта. Ҳаракати чархиши чисми саҳт.

Асосҳои динамика. Ҳаракат дар зери таъсири якчанд қувваҳо дар самти уфуқӣ ва амудӣ. Ҳаракат дар зери таъсири якчанд қувва: ҳаракати чархиш.

Қонунҳои бақо. Қонуни бақои импулс. Ҳаракати реактивӣ. Қонуни бақои энергия. Қоидаҳои табдилдиҳии қувва. Шароити мувозинат ва намудҳои мувозинати чисмҳо.

Асосҳои НМК ва термодинамика. Ҳарорат. Энергияи ҳаракати ҳароратии молекулаҳо. Муодилаи газ. Изопроцессҳо дар гази идеали. Тағйирёбии энергияи дохилии чисмҳо дар ҷараёни интиқоли гармӣ.

Электростатика. Қонуни Кулон. Қувваи майдони барқ. Конденсаторҳо. Энергияи конденсатори заряднок. Қонуни Ом барои қитъаи занчир. Пайвасти ноқилҳо. Қонуни Ом барои занчири пурра. Қоидаҳои Кирхгоф. Қонуни электролиз.

Электродинамика. Қувваи ампер. Қувваи Лоренц. Татбиқи қоидаи Ленц. Қонуни индуксияи электромагнитӣ. Ҳодисаи индуксияи электромагнитӣ. Индуктивият.

Лаппишҳои механикӣ. Қонунҳои лаппишҳои гармоникии нуқтаи моддӣ. Моделҳои системаҳои механикии лаппанда: раққосакҳои математикӣ; раққосаки пружинӣ; раққосаки физикӣ.

Лаппишҳои электромагнитӣ. Контури лаппиш. Табдилдиҳии энергия ҳангоми лаппишҳои электромагнитӣ. Намудҳои гуногуни муқовимат дар занчири ҷараёни тағйирёбанда.

Мавҷҳои механикӣ. Ҳусусиятҳои мавҷҳо. Мавҷҳои садо. Мавҷҳои рӯшной. Қонунҳои оптикаи геометрӣ. Формулаи линзай тунук. Бузургнамоии линза. Интерференсияи мавҷ. Дифраксияи мавҷҳо. Мавҷҳои рӯшной. поляризатсияи рӯшной.

Асосҳои назарияи нисбият. Инвариантҳо ва бузургиҳои тағйирёбанда. Нисбияти дарозӣ, масса, вақт, суръат.

Аfkанишот ва спектрҳо. Намудҳои аfkанишот. Спектрҳо ва навъҳои онҳо. Таҳлили спектралӣ.

Физикаи квантӣ. Фотоэффект ва қонунҳои фотоэффект. Моделҳои атомҳо. Постулатҳои квантии Бор. Қонуни коҳиши радиоактивӣ. Энергияи пайвастшавии ядроҳои атомӣ.

Реакцияҳои ядроӣ. Баромади энергияи реаксияҳои ядроӣ.

АДАБИЁТ

1. Бобоев Т. Механика: китоби дарсӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ, Д: Маориф, 2016.- 320 с.
2. Бобоев Т., Садуллозода Ҳ., Ақдодов Д.М. Физикаи умумӣ, Ҷилди 1, Душанбе 2019, Матбааи ДМТ, 320 с.
3. Бобоев Т. Асосҳои физикии механика: китоби дарсӣ, Д: Собириён, 2012.- 143 с.
4. Бобоев Т. Механика: китоби дарсӣ, Д: Маориф ва фарҳанг, 2005.- 268 с.
5. Зуев, П. В. Простые опыты по физике в школе и дома [Электронный ресурс] : метод. пособие для учителей / П. В. Зуев. - 2 изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 141 с.

6. Физика: Механика. Механические колебания и волны. Молекулярная физика. Термодинамика: Учебное пособие / С.И. Кузнецов. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 248 с.
7. Физика. Основы электродинамики. Электромагнитные колебания и волны: Учебное пособие / С.И. Кузнецов. - 4-е изд., испр. и доп. - М.:
8. Физика. Волновая оптика. Квантовая природа излучения. Элементы атомной и ядерной физики: Учебное пособие / Кузнецов С.И., Лидер А.М.-3 изд., перераб. и доп. - М.:Вузовский учебник,НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 212 с.
9. Лабораторные работы по физике с вопросами и заданиями : учеб. пособие / О.М. Тарасов. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 97 с.
10. Теория и методика обучения физике в школе: Общие вопросы: учеб. пособие для студ.пед.вузов. М. Академия.Теория и методика обучения физике в школе:Общие вопросы : учеб. пособие для студ.пед.вузов / С. Е. Каменецкий [и др.] ; под ред. С. Е. Каменецкого, Н. С. Пурышевой ., М. : Академия, 2000. - 368 с.
11. Теория и методика обучения физике в школе: Частные вопросы: учеб. пособие для студ.пед.вузов. / С. Е. Каменецкий [и др.] ; под ред. С. Е. Каменецкого, М. Академия. 2000., 384 с. 7.3. Интернет-ресурсы
12. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики.Изд.3-е.-СПб.:Книжный мир, 2008.-328 с.
13. Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики для втузов.-3-е изд..- М.:ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век»:ООО «Издательство «Мир и Образование», 2005.- 384 с.
14. Иродов И.Е. Задачи по общейфизике: Учебное пособие.-СПб.: Издательство «Лань», 2001.- 416 с.

**Образовательная программа
по предмету «Методы решения физических задач» по специальности
«Физика»-31040103**

ПРЕДИСЛОВИЕ

Процесс решения задач является одним из средств овладения системой научных знаний по физике. При обучении физике задачи выступают действенным средством формирования основополагающих физических знаний и учебных умений. В программе рассматриваются методы решения разнообразных физических задач базового уровня; алгоритмы их решения. Программа делится на несколько разделов. Первый раздел носит теоретический характер. Обучающиеся знакомятся с

минимальными сведениями о понятии «задача», осознают значение задач в жизни, науке, технике; видами физических задач. Второй раздел носит практический характер. Здесь обучающиеся знакомятся с методами решения физических задач различных видов: вычислительные, графические, качественные, экспериментальные; осваивают алгоритмы их решения.

Актуальные проблемы современной методики физики. Методы исследования, применяемые в методике физики. Задачи, условия и особенности применения различных методов исследования.

Введение. Физика как фундаментальная наука о природе. Роль задач в курсе физики. Физическая теория и решение задач. Значение задач в обучении и жизни.

Задачи по физике. Понятие «задача» в физике. Классификация задач. Структура задач разного вида. Общие принципы решения физических задач. Этапы решения. Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи решения (план решения). Выполнение плана решения задачи. Анализ решения и его значение. Оформление решения задачи. Требования, предъявляемые к математическому аппарату, используемому для решения физических задач. Числовой расчет. Использование вычислительной техники для расчетов.

Методы и приемы решения физических задач. Вычислительные (расчетные) задачи. Способы записи содержания задачи. Способы записи решений задачи. Основные этапы решения задач. Алгоритмизация процесса решения задачи. Качественные (логические) задачи. Виды логических задач. Методы и приемы решения качественных (логических) задач. Графические задачи. Основные виды графических задач. Методика решения графических задач. Экспериментальные задачи. Понятие об экспериментальных задачах. Роль эксперимента в решении экспериментальных задач.

Кинематика. Кинематика материальной точки. Графическое представление неравномерного движения. Вращательное движение твердого тела.

Основы динамики. Стандартные ситуации динамики (наклонная плоскость, связанные тела). Движение под действием нескольких сил в горизонтальном и вертикальном направлении. Движение под действием нескольких сил: вращательное движение. Динамика в поле сил.

Законы сохранения. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Закон сохранения энергии. Правила преобразования сил. Условия равновесия и виды равновесия тел.

Основы МКТ и термодинамики. Температура. Энергия теплового движения молекул. Уравнение газа. Изопроцессы в идеальном газе. Изменение внутренней энергии тел в процессе теплопередачи.

Электростатика. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. Закон Ома для участка цепи. Соединение проводников. Закон Ома для полной цепи. Правила Кирхгофа. Закон электролиза.

Электродинамика. Правило буравчика. Сила Ампера. Сила Лоренца. Применение правила Ленца. Закон электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность.

Механические колебания. Законы гармонических колебаний материальной точки. Модели колебательных механических систем: математический маятник; пружинный маятник; физический маятник.

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Превращение энергии при электромагнитных колебаниях. Различные виды сопротивлений в цепи переменного тока.

Механические волны. Свойства волн. Звуковые волны.

Световые волны. Законы геометрической оптики. Формула тонкой линзы.

Увеличение линзы. Интерференция волн. Дифракция волн.

Поперечность световых волн. Поляризация света.

Элементы теории относительности. Инварианты и изменяющиеся величины. Относительность длины, массы, времени, скорости.

Излучение и спектры. Виды излучений. Спектры и их виды. Спектральный анализ.

Квантовая физика. Фотоэффект и законы фотоэффекта. Модели атомов. Квантовые постулаты Бора. Закон радиоактивного распада. Энергия связи атомных ядер.

Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций.

ЛИТЕРАТУРА

1. Зуев, П. В. Простые опыты по физике в школе и дома [Электронный ресурс] : метод. пособие для учителей / П. В. Зуев. - 2 изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 141 с.
2. Физика: Механика. Механические колебания и волны. Молекулярная физика. Термодинамика: Учебное пособие / С.И. Кузнецов. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 248 с.
3. Физика. Основы электродинамики. Электромагнитные колебания и волны: Учебное пособие / С.И. Кузнецов. - 4-е изд., испр. и доп. - М.:
4. Физика. Волновая оптика. Квантовая природа излучения. Элементы атомной и ядерной физики: Учебное пособие / Кузнецов С.И., Лидер А.М.-3 изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 212 с.

6. . Лабораторные работы по физике с вопросами и заданиями : учеб. пособие / О.М. Тарасов. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 97 с.
7. Теория и методика обучения физике в школе: Общие вопросы: учеб. пособие для студ.пед.вузов. М. Академия.Теория и методика обучения физике в школе:Общие вопросы : учеб. пособие для студ.пед.вузов / С. Е. Каменецкий [и др.] ; под ред. С. Е. Каменецкого, Н. С. Пурышевой ., М. : Академия, 2000. - 368 с.
8. Теория и методика обучения физике в школе: Частные вопросы: учеб. пособие для студ.пед.вузов. / С. Е. Каменецкий [и др.] ; под ред. С. Е. Каменецкого, М. Академия. 2000., 384 с. 7.3. Интернет-ресурсы
9. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики.Изд.3-е.-СПб.:Книжный мир, 2008.-328 с.
- 10.Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики для втузов.-3-е изд..- М.:ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век»:ООО «Издательство «Мир и Образование», 2005.- 384 с.
- 11.Иродов И.Е. Задачи по общейфизике: Учебное пособие.-СПб.: Издательство «Лань», 2001.- 416 с.

**ФАСЛИ П.
БАРНОМАИ ФАНҲОИ УМУМИКАСБИИ
ФАКУЛТЕТИ ФИЗИКА**

**Барномаи таълимӣ
аз фанни «Физика» барои ихтиносҳои -31050102, -31050101, 48010100,
48010300, 54010300 факултети химия
ПЕШГУФТОР**

Мақсад аз омӯхтани фанни физика омӯзиши оддитарин ва дар айни замон умумитарин хосиятҳои олами моддӣ, фаҳмиши назариявии асосҳои механика, физикаи лаппишҳо ва мавҷҳо, физикаи молекулавӣ ва термодинамика, электр ва магнитизм, физикаи квантӣ мебошад.

Курси физикаи умумӣ бояд тавассути лексияҳо, дарсҳои амалию озмоиши донишҷӯёнро бо тарзҳои асосии мушоҳида, ченкунӣ ва озмоиш шинос кунад. Ин курс ба донишҷӯён бояд истифодабарии донишҳои назариявиро барои ҳалли масъалаҳои амалий ёд диҳад.

Барои ба ин мақсад расидан:

- ба донишҷӯ бояд оид ба қонунҳои физика ва ибораҳои математикии онҳо маълумот дод;

- донишчұро бо ҳодисаҳои физикавӣ, тарзи мушоҳида ва тадқиқоти онҳо, тарзи ченкунини сахеҳи бузургихои физикавӣ, бо роҳҳои коркарди натиҷаҳои озмоиш ва бо сохтори амали асбобҳои физикавӣ шинос бояд кард;
- ба донишчұ ҳудуди истифодаи моделҳои физикавӣ ва фаразияҳо (гипотезаҳо)-ро бояд нишон дод.

Дар ҹараёни омұхтани курси физикаи умумӣ донишчұ бояд:

- қонунҳои физикаро дуруст ифодаву, масъалаҳои физикавиро миқдоран баён ва ҳал карда тавонад;
- аз нишондодҳои услубӣ ва асбобҳои физикавӣ истифода бурда, дар озмоишгоҳ таҷриба гузаронида тавонад ва натиҷаҳои таҷрибаро ҳисобу китобу таҳлил намояд ва аз он хулоса барорад;
- сохтани моделҳои математикии ҳодисаҳои физикавиро ёд гирифта, тарзи истифодаи онҳоро аз бар намояд;
- мустақилона аз китобҳои таълимӣ истифода бурда тавонад.

Тартиб додани нақшаҳои кории дарсхои лексионӣ, амалӣ ва озмоишӣ ба үхдаи кафедраҳо гузошта мешавад. Ҳангоми тартиб додани нақшаҳои корӣ бояд дараҷаи дониши донишчӯён ва имконияти техникии озмоишгоҳҳои таълимӣ ба эътибор гирифта шавад.

Муқаддима. Мавзӯи омұзиши физика. Механика. Мағұмұлғои асосии таҳлили векторӣ. Кинематикаи нұқтаи материалӣ. Суръат ва шитоб. Шитоб дар ҳаракати қақхатта.

Динамикаи нұқтаи материалӣ. Қонунҳои Нютон. Қувваи вазнинӣ ва вазни чисм. Системаҳои сарҳисоби инерсиалӣ. Қувваи соиш. Қонуни бақои импулс. Қувваи марказрави инерсия. Қувваи Кориолис. Кори механикӣ. Тавоной. Энергияи кинетикӣ ва потенсиалӣ. Ҳаракати чисми сахт. Моменти қувва ва моменти импулс. Қонуни бақои моменти импулс. Теоремаи Гюгенс Штейнер. Энергияи кинетикии чисми ҷархзананда. Ҳосиятҳои ҷандирии чисмҳои сахт. Қонуни Гук.

Лаппиш ва мавҷҳо Лаппиш. Муодилаи лапиши озод. Энергияи лаппиши гармоникӣ. Раққосакҳои математикӣ ва физикӣ. Ҷамъшавии лаппишҳо. Лаппишҳои хомұшшаванда. Лаппишҳои мағбӯрӣ. Резонанс. Мавҷҳои арзӣ ва тұлӣ. Муодилаи мавҷи давон. Дифраксия ва интерференсия. Мавҷи истон.

Механикаи моеъҳо ва газҳо. Муодилаи Бернулли. Асосҳои физикаи молекулавӣ. Гази идеалӣ. Муодилаи ҳолати гази идеалӣ. Энергияи кинетикии ҳаракати пешравандай молекулаҳои газ. Тақсимоти Максвелл. Газ дар майдони қувваи қозиба. Тақсимоти Болсман. Фаҳмиши дараҷаҳои озод. Диффузия. Гармиғузаронӣ. Часпакӣ. Муодилаи Ван-дер- Валс.

Асосҳои термодинамика. Ибтидои якуми термодинамика. Раванди адиабатӣ. Кор ҳангоми раванди изотермӣ. Сикли Карно. К.К.Ф. Энтропия. Ҳосиятҳои энтропия. Энтропияи гази идеалӣ. Ибтидои дуюми термодинамика. Потенсиалҳои термодинамикиӣ.

Ҳолатҳои кристаллӣ. Гармиғунҷоиши кристаллҳо. Намудҳои физикии кристаллҳо. Гузаришҳои фазавӣ.

Электростатика. Заряди Электрӣ. Қонуни Кулон. Майдони электростатикӣ. Диполи электрӣ. Кори кӯчиши заряд дар майдони электрӣ. Потенсиали майдони электрӣ ва фарқи потенсиалҳо. Ноқилҳо дар майдони электростатикӣ. Диэлектрикҳо дар майдони электростатикӣ. Сегнетоэлектрикҳо.

Конденсаторҳо. Ғунҷоиши электрии конденсаторҳо. Энергияи майдони электрӣ.

Чараёни электрии доимӣ. Зичӣ ва қувваи ҷараён. Қонуни Ом. Кор ва тавоноии ҷараён. Қонуни Ҷоул-Ленс. Қоидаҳои Кирхгоф. Электргузаронии ҷисмҳои саҳт. Назарияи классикии электргузаронии металлҳо. Фавқулиноқилият. Ҕараёни электрӣ дар вакуум. Диод ва триодҳои вакуумӣ. Электролиз. Қонунҳои Фарадей.

Майдони магнитӣ. Майдони магнитӣ дар вакуум. Индуксияи магнитӣ. Шадидияти майдони магнитӣ. Қонуни Био-Савар-Лаплас. Қонуни Ампер. Доими магнитӣ. Сиркулятсияи вектори индуксияи магнитӣ дар вакуум. Майдони магнитии заряди ҳаракаткунанда. Қувваи Лоренс. Тарзи кори масс-спектрометр ва микроскопи электронӣ.

Индуксияи электромагнитӣ. Қонуни индуксияи электромагнитии Фарадей. Қоидаи Ленс. Генераторҳои ҷараёни тағийирёбанд. Индуктивият. Падидаи худиндуксия. Энергияи майдони магнитӣ.

Майдони магнитӣ дар модда. Моменти магнитии атом. Нуфузпазирии магнитӣ. Парамагнетизм. Диамагнетизм. Феромагнетизм.

Лаппишҳои ва мавҷҳои электрӣ. Муодилаи дифференсиалии лаппишҳои ҳусусии электрӣ дар контур. Лаппишҳои ҳомӯшшаванда ва маҷбӯрӣ. Резонанси шиддат.

Ҕараёни электрии тағийирёбанд. Қонуни Ом. Тавоноии ҷараёни тағийирёбанд. Трансформатор. Майдони электромагнитӣ. Мавҷои электромагнитӣ. Ҳосилшавии мавҷҳои электромагнитӣ.

Оптика. Табиати мавҷӣ ва корпускулавии рӯшной Фотометрия. Қонунҳои асосии фотометрия. Интерференсияи рӯшной. Дифраксияи рӯшной. Принципи Гюгенс – Френел. Панҷараи дифракционӣ. Поляризатсияи рӯшной. Рӯшноии табиӣ ва поляризатсияшуда.

Паҳншавии рӯшной дар муҳитҳои анизоропӣ. Нуршикании дукарата. Интерференсияи нурҳои поляризатсияшуда. Гипотезаи Френел. Эффекти Фарадей. Дисперсияи рӯшной. Асосҳои назарияи электронии дисперсия. Афканишоти ҳароратӣ. Қонуни Кирхгофф. Чисми мутлақ сиёҳ. Эффекти фотоэлектрӣ. Ҳодисаи фотоэффект. Энергия ва импулси Фотон. Ҳодисаи Комптон. Фишори рӯшной. Дуализми мавҷӣ корпускулавӣ. Таносуби номуайяниҳо.

Физикаи атом. Қонуниятҳо дар спектрҳои атомӣ. Модели атоми Томсон ва Резерфорд. Постулатҳои Бор. Лазер.

Физикаи ҳастаи атом. Таркиби ядрои атом. Спин ва моменти магнитии ядро. Зарраҳои элементарӣ. Системаи муосири зарраҳои элементарӣ.

АДАБИЁТ

1. Бобоев Т. Механика: китоби дарсӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ, Д: Маориф, 2016.- 320 с.
2. Бобоев Т., Садуллозода Ҳ., Ақдодов Д.М. Физикаи умумӣ, Ҷилди 1, Душанбе 2019, Матбааи ДМТ, 320 с.
3. Бобоев Т. Асосҳои физикии механика: китоби дарсӣ, Д: Собириён, 2012.- 143 с.
4. Бобоев Т. Механика: китоби дарсӣ, Д: Маориф ва фарҳанг, 2005.- 268 с.
5. Низомов З. Физикаи молекулавӣ. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ. Душанбе, ПРОМЭКСПО, 2017. 600 с.
6. Фриш С.Э., Тиморева А.В. Курси физикаи умумӣ. Ҷилди 1. Ва 2-Сталинобод: Нашириёти давлатии адабиёти таълимӣ-педагогии Тоҷикистон, 1961- 505 с.
7. Сайдуллоева М. Механика, физикаи молекулярӣ ва термодинамика.- Душанбе: Маориф, 1984.- 324 с.
8. Саъдуллоев Ҳ., Холов М., Хоҷаҳонов И. Механика, физикаи молекулярӣ ва асосҳои термодинамика.- Душанбе: 2000.- 174 с.
9. борник задач по общему курсу физики. М. «Наука»Изд.9-е., 1979.- 351 с.
10. Саъдуллозода Ҳ., Ақдодов Д.М. Электр ва магнетизм. Душанбе «ДМТ» - с.2011., 262 с.
11. Ҷамолов М., Каримов С.Н., Раҳимов Ф. Курси физикаи умумӣ. Ҳодисаҳои электромагнитӣ. Душанбе «ДДМТ» - с. 2003.
12. Сайдуллоева М. Электродинамика – Душанбе, «Маориф» с. 2000.
13. Ҳ.Маҷидов. Асосҳои электродинамика. Оптика ва физикаи атомӣ. «Эр-граф», Душанбе, с.2007, 425 саҳ.
12. М. Нуруллоев, З.Исломов, М. Файзиева Оптика, Душанбе, 2010.

-284 С.

13. З.Исломов, Н.Муллоев, М.Файзиева, А.Чумабоев, Ф.Мурадов
ОПТИКА, Самарқанд-Душанбе, 2019.-300 С.
14. Г.С. Ландсберг Оптика (учеб. пособие для Вузов). М.: Физ.мат. .2003,
- 848 С.
15. Л.И.Алперович, Б.Нарзиев, О.Шокиров, К.Чумъабоев Оптика қ.1,
Оптикаи мавчӣ. Душанбе, 1984, -174 С.
16. М. Сайдуллоева Оптика ва соҳти атом Душанбе, 2007. -386 с.
17. В.С. Волькенштейн Сборник задач по общему курсу физики – М.:
«Наука».1985. - 464 С.
18. А.П.Рымкевич Маҷмӯаи масъалаҳо аз физика. Душанбе,
«Маориф»,1989.-175С.
19. И.Е. Иродов Задачи по общей физике М.: «Наука» 1988. – 416 С.
20. М.Нурulloев, З.Исломов. Супоришҳои тестӣ, формула, қонун ва
қоидаҳои асосии оптика. Душанбе. 2012. Эрграф. -136 С.

Образовательная программа

**от предмета «Физика» для специальностей -31050102, -31050101, 48010100,
48010300, 54010300, химический факультет, бакалавриат**

ПРЕДИСЛОВИЕ

Целью изучения физики является изучение простейших и в то же время наиболее общих свойств материального мира, теоретическое осмысление основ механики, физики всплесков и волн, молекулярной физики и термодинамики, электричества и магнетизма, квантовой физики. Курс общей физики должен знакомить студентов с основными методами наблюдения, измерения и проверки посредством лекций, практических и экспериментальных занятий. Этот курс должен научить студентов, как использовать теоретические знания для решения практических задач.

Для достижения этой цели:

- учащийся должен быть информирован о законах физики и их математических выражениях;
- студент должен быть ознакомлен с физическими явлениями, способами их наблюдения и исследования, способами точного измерения физических величин, способами обработки результатов испытаний и устройством работы физических приборов;
- студенту должны быть показаны пределы использования физических моделей и допущений (гипотез).

В процессе изучения курса общей физики студент должен:

- может правильно выражать законы физики, объяснить и количественно решать физические задачи;

- может использовать стилистические показатели и физические средства для проведения экспериментов в лаборатории и расчета и анализа результатов эксперимента и делать из них выводы;
- научиться создавать математические модели физических явлений и научиться ими пользоваться;
- может самостоятельно пользоваться учебными книгами.

На кафедры возлагается подготовка планов работы лекционных, практических и экспериментальных занятий. Уровень знаний студентов и технические возможности учебных лабораторий следует учитывать при составлении планов работы.

Введение Предмет изучения физики. Механика. Основные понятия векторного анализа. Кинематика материальной точки. Скорость и ускорение. Ускорение в движении по кривой.

Динамика материальной точки. Законы Ньютона. Гравитация и вес тела. Инерциальные системы учета. Сила трения. Закон сохранения импульса. Центростремительная сила инерции. Сила Кориолиса. Механическая работа. Способность. Кинетическая и потенциальная энергия. Движение твердого тела. Момент силы и момент импульса. Закон сохранения импульса. Теорема Гюйгенса Штейнера. Кинетическая энергия вращающегося тела. Упругие свойства твердых тел. Закон Гука.

Всплеск и волны Всплеск. Уравнение свободного скольжения. Энергия гармонического всплеска. Математические и физические танцоры. Накопление брызг. Негасимые брызги. Вынужденные всплески Резонанс. Продольные и широтные волны. Уравнение бегущей волны. Дифракция и интерференция. Восточная волна.

Механика жидкостей и газов. Уравнение Бернулли. Основы молекулярной физики. Идеальный газ. Уравнение состояния идеального газа. Кинетическая энергия поступательного движения молекул газа. Распределение Maxwella. Газ в гравитационном поле. Распределение Больцмана. Понятие о степенях свободы. Диффузия. Теплопроводность. Липкость. Уравнение Van-дер-Ваальса.

Основы термодинамики. Первые принципы термодинамики. Адиабатический процесс. Работа во время изотермического процесса. Цикл Карно. К.К.Ф. Энтропия. Свойства энтропии. Энтропия идеального газа. Второй принцип термодинамики. Термодинамические потенциалы. Кристаллические состояния. Тепловое сжатие кристаллов. Физические типы кристаллов. Фазовые переходы.

Электростатика. Электрический заряд. Закон Кулона. Электростатическое поле. Электрический диполь. Работа смещения заряда в электрическом поле. Потенциал электрического поля и разность

потенциалов. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле. Сегнетоэлектрики.

Конденсаторы. Электропроводность конденсаторов. Энергия электрического поля.

Постоянный ток. Плотность и сила тока. Закон Ома. Работа и пропускная способность. Закон Джоуля. Правила Кирхгофа. Электропроводность твердых тел. Классическая теория электропроводности металлов. Сверхпроводимость. Электрический ток в вакууме. Вакуумный диод и триод. Электролиз. Законы Фарадея.

Магнитное поле. Магнитное поле в вакууме. Магнитная индукция. Интенсивность магнитного поля. Закон Био-Савара-Лапласа Закон Ампера. Магнитная постоянная. Циркуляция вектора магнитной индукции в вакууме. Магнитное поле движущегося заряда. Лоуренс Пауэр. Как работают масс-спектрометр и электронный микроскоп.

Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило объектива. Генераторы переменного тока. Индуктивность. Феномен самоиндукции. Энергия магнитного поля.

Магнитное поле в веществе. Магнитный момент атома. Магнитная проницаемость. Парамагнетизм. Диамагнетизм. Ферромагнетизм.

Электрические брызги и волны. Дифференциальное уравнение удельного электрического тока в цепи. Гасящие и принудительные брызги. Резонанс напряжения.

Переменный ток. Закон Омео. Емкость переменного тока. Трансформер. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Генерация электромагнитных волн.

Оптика. Волновая и корпускулярная природа света Фотометрия. Основные законы фотометрии. Световые помехи. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракционная решетка. Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. Распространение света в анизотропных средах. Двойное преломление. Интерференция поляризованного света. Гипотеза Френеля. Эффект Фарадея. Световая дисперсия. Основы теории электронной дисперсии. Термическое воздействие. Закон Кирхгофа. Абсолютно черное тело. Фотоэлектрический эффект. Явление фотоэффекта. Энергия и импульс фотона. Инцидент в Комptonе. Легкое давление. Волновая корпускулярная двойственность. Отношение неопределенностей.

Атомная физика. Законы в атомных спектрах. Модель атома Томсона и Резерфорда. постулаты Бора. Лазер.

Ядерная физика. Состав ядра атома. Спин и магнитный момент ядра. Элементарные частицы Современная система элементарных частиц.

ЛИТЕРАТУРА

1. Стрелков С.П.Механика: Учеб. Пособие М.Наука. 1975.- 559с.
2. Савельев И.В. Курс физики. Т. 1-3. СПб., М.: Издательство «Лань», 2008
3. Трофимова Т.И. Курс физики. М.: Высшая школа, 2010.-478 с.
4. Детлаф А.А., Яворский Б .М. Курс физики. М.: Высшая школа, 2009.
5. Яворский Б.М., Пинский А.А. Основы физики. т.1,2, М.: Наука, 2009
6. Тлеснин Р.В. Молекулярная физика. Учеб. пособие для университетов. М.Высшая школа. 1973, 360 с.
7. Матвеев А.Н. Молекулярная физика: Учеб. пособие для студентов вузов /А.Н. Матвеев.- 3-е изд.- М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и образование», 2006.-360 с.- (Классический университетский учебник.)
8. Кикоин И.К., Кикоин А.К. Молекулярная физика. М.Наука. 1976, 559 с.
9. Калашников С.Г.Электричество:Учебник. М.: Наука,1985.-592 с.
10. Волькенштейн В.С. СВолькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики.Изд.3-е.-СПб.:Книжный мир, 2008.-328 с.
11. Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики для втузов.-3-е изд..- М.:ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век»:ООО «Издательство «Мир и Образование», 2005.- 384 с.
12. Иродов И.Е. Задачи по общейфизике: Учебное пособие.-СПб.: Издательство «Лань», 2001.- 416 с.

**Барномаи таълими
аз фанни «Физика» барои ихтиносҳои -31010102, -31010101, 31010103,
75020100, 57010101 факултети биология.**

ПЕШГУФТОР

Мақсад аз омӯхтани фанни физика омӯзиши оддитарин ва дар айни замон умумитарин хосиятҳои олами моддӣ, фаҳмиши назариявии асосҳои механика, физикаи лаппишҳо ва мавҷҳо, физикаи молекулавӣ ва термодинамика, электр ва магнитизм, физикаи квантӣ мебошад.

Курси физикаи умумӣ бояд тавассути лексияҳо, дарсҳои амалию озмоишӣ донишҷӯёнро бо тарзҳои асосии мушоҳида, ченкунӣ ва озмоиш шинос кунад. Ин курс ба донишҷӯён бояд истифодабарии донишҳои назариявиро барои ҳалли масъалаҳои амалӣ ёд диҳад.

Барои ба ин мақсад расидан:

- ба донишҷӯ бояд оид ба қонунҳои физика ва ибораҳои математикии онҳо маълумот дод;

- донишчұро бо ҳодисаҳои физикавӣ, тарзи мушоҳида ва тадқиқоти онҳо, тарзи ченкунини сахеҳи бузургихои физикавӣ, бо роҳҳои коркарди натиҷаҳои озмоиш ва бо сохтори амали асбобҳои физикавӣ шинос бояд қард;
- ба донишчұ ҳудуди истифодаи моделҳои физикавӣ ва фаразияҳо (гипотезаҳо)-ро бояд нишон дод.

Дар ҹараёни омӯхтани курси физикаи умумӣ донишчұ бояд:

- қонунҳои физикаро дуруст ифодаву, масъалаҳои физикавиро миқдоран баён ва ҳал карда тавонад;
- аз нишондодҳои услубӣ ва асбобҳои физикавӣ истифода бурда, дар озмоишгоҳ таҷриба гузаронида тавонад ва натиҷаҳои таҷрибаро ҳисобу китобу таҳлил намояд ва аз он хулоса барорад;
- сохтани моделҳои математикии ҳодисаҳои физикавиро ёд гирифта, тарзи истифодаи онҳоро аз бар намояд;
- мустақилона аз китобҳои таълимӣ истифода бурда тавонад.

Тартиб додани нақшаҳои кории дарсҳои лексионӣ, амалӣ ва озмоишӣ ба ўҳдаи кафедраҳо гузошта мешавад. Ҳангоми тартиб додани нақшаҳои корӣ бояд дараҷаи дониши донишчӯён ва имконияти техникии озмоишгоҳҳои таълимӣ ба эътибор гирифта шавад.

Муқаддима. Мавзӯи омӯзиши физика. Механика. Мағҳумҳои асосии таҳлили векторӣ. Кинематикаи нуқтаи материалӣ. Суръат ва шитоб. Шитоб дар ҳаракати қаҷхатта.

Динамикаи нуқтаи материалӣ. Қонунҳои Нютон. Қувваи вазнинӣ ва вазни чисм. Системаҳои сарҳисоби инерсиалӣ. Қувваи соиш. Қонуни бақои импулс. Қувваи марказрави инерсия. Қувваи Кориолис. Кори механикӣ. Тавоной. Энергияи кинетикӣ ва потенсиалӣ. Ҳаракати чисми сахт. Моменти қувва ва моменти импулс. Қонуни бақои моменти импулс. Теоремаи Гюгенс Штейнер. Энергияи кинетикии чисми ҷархзананда. Ҳосиятҳои ҷандирии чисмҳои сахт. Қонуни Гук.

Лаппиш ва мавҷҳо Лаппиш. Муодилаи лапиши озод. Энергияи лаппиши гармоникӣ. Раққосакҳои математикӣ ва физикӣ. Ҷамъшавии лаппишҳо. Лаппишҳои хомӯшшаванда. Лаппишҳои маҷбӯрӣ. Резонанс. Мавҷҳои арзӣ ва тӯлӣ. Муодилаи мавҷи давон. Дифраксия ва интерференсия. Мавҷи истон.

Механикаи моеъҳо ва газҳо. Муодилаи Бернулли. Асосҳои физикаи молекулавӣ. Гази идеалӣ. Муодилаи ҳолати гази идеалӣ. Энергияи кинетикии ҳаракати пешравандай молекулаҳои газ. Тақсимоти Максвелл. Газ дар майдони қувваи ҷозиба. Тақсимоти Болсман. Фаҳмиши дараҷаҳои озод. Диффузия. Гармигузаронӣ. Часпакӣ. Муодилаи Ван-дер- Валс.

Асосҳои термодинамика. Ибтидои якуми термодинамика. Раванди адиабатӣ. Кор ҳангоми раванди изотермӣ. Сикли Карно. К.К.Ф. Энтропия. Ҳосиятҳои энтропия. Энтропияи гази идеалӣ. Ибтидои дуюми термодинамика. Потенсиалҳои термодинамикиӣ.

Ҳолатҳои кристаллӣ. Гармиғунҷоиши кристаллҳо. Намудҳои физикии кристаллҳо. Гузаришҳои фазавӣ.

Электростатика. Заряди Электрӣ. Қонуни Кулон. Майдони электростатикӣ. Диполи электрӣ. Кори кӯчиши заряд дар майдони электрӣ. Потенсиали майдони электрӣ ва фарқи потенсиалҳо. Ноқилҳо дар майдони электростатикӣ. Диэлектрикҳо дар майдони электростатикӣ. Сегнетоэлектрикҳо.

Конденсаторҳо. Ғунҷоиши электрии конденсаторҳо. Энергияи майдони электрӣ.

Чараёни электрии доимӣ. Зичӣ ва қувваи ҷараён. Қонуни Ом. Кор ва тавоноии ҷараён. Қонуни Ҷоул-Ленс. Қоидаҳои Кирхгоф. Электргузаронии ҷисмҳои саҳт. Назарияи классикии электргузаронии металлҳо. Фавқулиноқилият. Ҕараёни электрӣ дар вакуум. Диод ва триодҳои вакуумӣ. Электролиз. Қонунҳои Фарадей.

Майдони магнитӣ. Майдони магнитӣ дар вакуум. Индуксияи магнитӣ. Шадидияти майдони магнитӣ. Қонуни Био-Савар-Лаплас. Қонуни Ампер. Доими магнитӣ. Сиркулятсияи вектори индуксияи магнитӣ дар вакуум. Майдони магнитии заряди ҳаракаткунанда. Қувваи Лоренс. Тарзи кори масс-спектрометр ва микроскопи электронӣ.

Индуксияи электромагнитӣ. Қонуни индуксияи электромагнитии Фарадей. Қоидаи Ленс. Генераторҳои ҷараёни тағийирёбанд. Индуктивият. Падидаи худиндуксия. Энергияи майдони магнитӣ.

Майдони магнитӣ дар модда. Моменти магнитии атом. Нуфузпазирии магнитӣ. Парамагнетизм. Диамагнитизм. Феромагнетизм.

Лаппишҳои ва мавҷҳои электрӣ. Муодилаи дифференсиалии лаппишҳои ҳусусии электрӣ дар контур. Лаппишҳои ҳомӯшшаванда ва маҷбӯрӣ. Резонанси шиддат.

Ҕараёни электрии тағийирёбанд. Қонуни Ом. Тавоноии ҷараёни тағийирёбанд. Трансформатор. Майдони электромагнитӣ. Мавҷои электромагнитӣ. Ҳосилшавии мавҷҳои электромагнитӣ.

Оптика. Табиати мавҷӣ ва корпускулавити рӯшной. Фотометрия. Қонунҳои асосии фотометрия. Интерференсияи рӯшной. Дифраксияи рӯшной. Принципи Гюгенс – Френел. Панҷараи дифракционӣ. Поляризатсияи рӯшной. Рӯшноии табииӣ ва поляризатсияшуда.

Паҳншавии рӯшной дар муҳитҳои анизоропӣ. Нуршикании дукарата. Интерференсияи нурҳои поляризатсияшуда. Гипотезаи Френел. Эффекти Фарадей. Дисперсияи рӯшной. Асосҳои назарияи электронии дисперсия. Афканишоти ҳароратӣ. Қонуни Кирхгофф. Чисми мутлақ сиёҳ. Эффекти фотоэлектрӣ. Ҳодисаи фотоэффект. Энергия ва импулси Фотон. Ҳодисаи Комптон. Фишори рӯшной. Дуализми мавҷӣ корпускулавӣ. Таносуби номуайяниҳо.

Физикаи атом. Қонуниятҳо дар спектрҳои атомӣ. Модели атоми Томсон ва Резерфорд. Постулатҳои Бор. Лазер.

Физикаи ҳастаи атом. Таркиби ядрои атом. Спин ва моменти магнитии ядро. Зарраҳои элементарӣ. Системаи муосири зарраҳои элементарӣ.

АДАБИЁТ

1. Бобоев Т. Механика: китоби дарсӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ, Д: Маориф, 2016.- 320 с.
2. Бобоев Т., Садуллозода Ҳ., Ақдодов Д.М. Физикаи умумӣ, Ҷилди 1, Душанбе 2019, Матбааи ДМТ, 320 с.
3. Бобоев Т. Асосҳои физикии механика: китоби дарсӣ, Д: Собириён, 2012.- 143 с.
4. Бобоев Т. Механика: китоби дарсӣ, Д: Маориф ва фарҳанг, 2005.- 268 с.
5. Низомов З. Физикаи молекулавӣ. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ. Душанбе, ПРОМЭКСПО, 2017. 600 с.
6. Фриш С.Э., Тиморева А.В. Курси физикаи умумӣ. Ҷилди 1. Ва 2-Сталинобод: Нашириёти давлатии адабиёти таълимӣ-педагогии Тоҷикистон, 1961- 505 с.
7. Сайдуллоева М. Механика, физикаи молекулярӣ ва термодинамика.- Душанбе: Маориф, 1984.- 324 с.
8. Саъдуллоев Ҳ., Холов М., Хоҷаҳонов И. Механика, физикаи молекулярӣ ва асосҳои термодинамика.- Душанбе: 2000.- 174 с.
9. борник задач по общему курсу физики. М. «Наука»Изд.9-е., 1979.- 351 с.
10. Саъдуллозода Ҳ., Ақдодов Д.М. Электр ва магнетизм. Душанбе «ДМТ» - с.2011., 262 с.
11. Ҷамолов М., Каримов С.Н., Раҳимов Ф. Курси физикаи умумӣ. Ҳодисаҳои электромагнитӣ. Душанбе «ДДМТ» - с. 2003.
12. Сайдуллоева М. Электродинамика – Душанбе, «Маориф» с. 2000.
13. Ҳ.Маҷидов. Асосҳои электродинамика. Оптика ва физикаи атомӣ. «Эр-граф», Душанбе, с.2007, 425 саҳ.
12. М. Нуруллоев, З.Исломов, М. Файзиева Оптика, Душанбе, 2010.

-284 С.

13. З.Исломов, Н.Муллоев, М.Файзиева, А.Чумабоев, Ф.Мурадов
ОПТИКА, Самарқанд-Душанбе, 2019.-300 С.
14. Г.С. Ландсберг Оптика (учеб. пособие для Вузов). М.: Физ.мат. .2003,
- 848 С.
15. Л.И.Алперович, Б.Нарзиев, О.Шокиров, К.Чумъабоев Оптика қ.1,
Оптикаи мавчӣ. Душанбе, 1984, -174 С.
16. М. Сайдуллоева Оптика ва соҳти атом Душанбе, 2007. -386 с.
17. В.С. Волькенштейн Сборник задач по общему курсу физики – М.:
«Наука».1985. - 464 С.
18. А.П.Рымкевич Маҷмӯаи масъалаҳо аз физика. Душанбе,
«Маориф»,1989.-175С.
19. И.Е. Иродов Задачи по общей физике М.: «Наука» 1988. – 416 С.
20. М.Нурulloев, З.Исломов. Супоришҳои тестӣ, формула, қонун ва
қоидаҳои асосии оптика. Душанбе. 2012. Эрграф. -136 С.

Образовательная программа
от предмета «Физика» для специальностей -31010102, -31010101, 31010103,
75020100, 57010101, биологический факультет, бакалавр

ПРЕДИСЛОВИЕ

Целью изучения физики является изучение простейших и в то же время наиболее общих свойств материального мира, теоретическое осмысление основ механики, физики всплесков и волн, молекулярной физики и термодинамики, электричества и магнетизма, квантовой физики. Курс общей физики должен знакомить студентов с основными методами наблюдения, измерения и проверки посредством лекций, практических и экспериментальных занятий. Этот курс должен научить студентов, как использовать теоретические знания для решения практических задач.

Для достижения этой цели:

- учащийся должен быть информирован о законах физики и их математических выражениях;
- студент должен быть ознакомлен с физическими явлениями, способами их наблюдения и исследования, способами точного измерения физических величин, способами обработки результатов испытаний и устройством работы физических приборов;
- студенту должны быть показаны пределы использования физических моделей и допущений (гипотез).

В процессе изучения курса общей физики студент должен:

- может правильно выражать законы физики, объяснять и количественно решать физические задачи;
- может использовать стилистические показатели и физические средства для проведения экспериментов в лаборатории и расчета и анализа результатов эксперимента и делать из них выводы;
- научиться создавать математические модели физических явлений и научиться ими пользоваться;
- может самостоятельно пользоваться учебными книгами.

На кафедры возлагается подготовка планов работы лекционных, практических и экспериментальных занятий. Уровень знаний студентов и технические возможности учебных лабораторий следует учитывать при составлении планов работы.

Введение Предмет изучения физики. Механика. Основные понятия векторного анализа. Кинематика материальной точки. Скорость и ускорение. Ускорение в движении по кривой.

Динамика материальной точки. Законы Ньютона. Гравитация и вес тела. Инерциальные системы учета. Сила трения. Закон сохранения импульса. Центростремительная сила инерции. Сила Кориолиса. Механическая работа. Способность. Кинетическая и потенциальная энергия. Движение твердого тела. Момент силы и момент импульса. Закон сохранения импульса. Теорема Гюйгенса Штейнера. Кинетическая энергия вращающегося тела. Упругие свойства твердых тел. Закон Гука.

Всплеск и волны Всплеск. Уравнение свободного скольжения. Энергия гармонического всплеска. Математические и физические танцоры. Накопление брызг. Негасимые брызги. Вынужденные всплески Резонанс. Продольные и широтные волны. Уравнение бегущей волны. Дифракция и интерференция. Восточная волна.

Механика жидкостей и газов. Уравнение Бернулли. Основы молекулярной физики. Идеальный газ. Уравнение состояния идеального газа. Кинетическая энергия поступательного движения молекул газа. Распределение Максвелла. Газ в гравитационном поле. Распределение Больцмана. Понятие о степенях свободы. Диффузия. Теплопроводность. Липкость. Уравнение Ван-дер-Ваальса.

Основы термодинамики. Первые принципы термодинамики. Адиабатический процесс. Работа во время изотермического процесса. Цикл Карно. К.К.Ф. Энтропия. Свойства энтропии. Энтропия идеального газа. Второй принцип термодинамики. Термодинамические потенциалы. Кристаллические состояния. Тепловое сжатие кристаллов. Физические типы кристаллов. Фазовые переходы.

Электростатика. Электрический заряд. Закон Кулона. Электростатическое поле. Электрический диполь. Работа смещения заряда в электрическом поле. Потенциал электрического поля и разность потенциалов. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле. Сегнетоэлектрики.

Конденсаторы. Электропроводность конденсаторов. Энергия электрического поля.

Постоянный ток. Плотность и сила тока. Закон Ома. Работа и пропускная способность. Закон Джоуля. Правила Кирхгофа. Электропроводность твердых тел. Классическая теория электропроводности металлов. Сверхпроводимость. Электрический ток в вакууме. Вакуумный диод и триод. Электролиз. Законы Фарадея.

Магнитное поле. Магнитное поле в вакууме. Магнитная индукция. Интенсивность магнитного поля. Закон Био-Савара-Лапласа Закон Ампера. Магнитная постоянная. Циркуляция вектора магнитной индукции в вакууме. Магнитное поле движущегося заряда. Лоуренс Пауэр. Как работают масс-спектрометр и электронный микроскоп.

Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило объектива. Генераторы переменного тока. Индуктивность. Феномен самоиндукции. Энергия магнитного поля.

Магнитное поле в веществе. Магнитный момент атома. Магнитная проницаемость. Парамагнетизм. Диамагнетизм. Ферромагнетизм.

Электрические брызги и волны. Дифференциальное уравнение удельного электрического тока в цепи. Гасящие и принудительные брызги. Резонанс напряжения.

Переменный ток. Закон Ома. Емкость переменного тока. Трансформер. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Генерация электромагнитных волн.

Оптика. Волновая и корпускулярная природа света. Фотометрия. Основные законы фотометрии. Световые помехи. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракционная решетка. Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. Распространение света в анизотропных средах. Двойное преломление. Интерференция поляризованного света. Гипотеза Френеля. Эффект Фарадея. Световая дисперсия. Основы теории электронной дисперсии. Термическое воздействие. Закон Кирхгофа. Абсолютно черное тело. Фотоэлектрический эффект. Явление фотоэффекта. Энергия и импульс фотона. Инцидент в Комptonе. Легкое давление. Волновая корпускулярная двойственность. Отношение неопределенностей.

Атомная физика. Законы в атомных спектрах. Модель атома Томсона и Резерфорда. постулаты Бора. Лазер.

Ядерная физика. Состав ядра атома. Спин и магнитный момент ядра. Элементарные частицы Современная система элементарных частиц.

ЛИТЕРАТУРА

1. Стрелков С.П.Механика: Учеб. Пособие М.Наука. 1975.- 559с.
2. Савельев И.В. Курс физики. Т. 1-3. СПб., М.: Издательство «Лань», 2008
3. Трофимова Т.И. Курс физики. М.: Высшая школа, 2010.-478 с.
4. Детлаф А.А., Яворский Б .М. Курс физики. М.: Высшая школа, 2009.
5. Яворский Б.М., Пинский А.А. Основы физики. т.1,2, М.: Наука, 2009
6. Тлеснин Р.В. Молекулярная физика. Учеб. пособие для университетов. М.Высшая школа. 1973, 360 с.
7. Матвеев А.Н. Молекулярная физика: Учеб. пособие для студентов вузов /А.Н. Матвеев.- 3-е изд.- М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и образование», 2006.-360 с.- (Классический университетский учебник.)
8. Кикоин И.К., Кикоин А.К. Молекулярная физика. М.Наука. 1976, 559 с.
9. Калашников С.Г.Электричество:Учебник. М.: Наука,1985.-592 с.
10. Волькенштейн В.С. СВолькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики.Изд.3-е.-СПб.:Книжный мир, 2008.-328 с.
11. Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики для втузов.-3-е изд..- М.:ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век»:ООО «Издательство «Мир и Образование», 2005.- 384 с.
12. Иродов И.Е. Задачи по общейфизике: Учебное пособие.-СПб.: Издательство «Лань», 2001.- 416 с.

Барномаи таълимӣ

аз фанни «Физика» барои ихтиносҳои -51010102, -51010100, 51010104, 51020102, 51010103, 51010110. факултети геология, дараҷаи бакалавр

ПЕШГУФТОР

Мақсад аз омӯхтани фанни физика омӯзиши оддитарин ва дар айни замон умумитарин хосиятҳои олами моддӣ, фаҳмиши назариявии асосҳои механика, физикаи лаппишҳо ва мавҷҳо, физикаи молекулавӣ ва термодинамика, электр ва магнитизм, физикаи квантий мебошад.

Курси физикаи умумӣ бояд тавассути лексияҳо, дарсҳои амалию озмоиши донишҷӯёнро бо тарзҳои асосии мушоҳида, ченкунӣ ва озмоиши

шинос кунад. Ин курс ба донишчүён бояд истифодабарии донишҳои назариявиро барои ҳалли масъалаҳои амалӣ ёд дихад.

Барои ба ин мақсад расидан:

- ба донишчӯ бояд оид ба қонунҳои физика ва ибораҳои математикии онҳо маълумот дод;
- донишчӯро бо ҳодисаҳои физикавӣ, тарзи мушоҳида ва тадқиқоти онҳо, тарзи ҷенкунии саҳеҳи бузургҳои физикавӣ, бо роҳҳои коркарди натиҷаҳои озмоиш ва бо соҳтори амали асбобҳои физикавӣ шинос бояд кард;
- ба донишчӯ ҳудуди истифодаи моделҳои физикавӣ ва фаразияҳо (гипотезаҳо)-ро бояд нишон дод.

Дар ҷараёни омӯхтани курси физикаи умумӣ донишчӯ бояд:

- қонунҳои физикаро дуруст ифодаву, масъалаҳои физикавиро миқдоран баён ва ҳал карда тавонад;
- аз нишондодҳои услубӣ ва асбобҳои физикавӣ истифода бурда, дар озмоишгоҳ таҷриба гузаронида тавонад ва натиҷаҳои таҷрибаро ҳисобу китобу таҳлил намояд ва аз он хулоса барорад;
- соҳтани моделҳои математикии ҳодисаҳои физикавиро ёд гирифта, тарзи истифодаи онҳоро аз бар намояд;
- мустақилона аз китобҳои таълимӣ истифода бурда тавонад.

Тартиб додани нақшаҳои кории дарсҳои лексионӣ, амалӣ ва озмоишӣ ба ӯҳдаи кафедраҳо гузашта мешавад. Ҳангоми тартиб додани нақшаҳои корӣ бояд дараҷаи дониши донишчӯён ва имконияти техникии озмоишгоҳҳои таълимӣ ба эътибор гирифта шавад.

Муқаддима. Мавзӯи омӯзиши физика. Механика. Мағҳумҳои асосии таҳлили векторӣ. Кинематикаи нуқтаи материалиӣ. Суръат ва шитоб. Шитоб дар ҳаракати қаҷхатта.

Динамикаи нуқтаи материалиӣ. Қонунҳои Нютон. Қувваи вазнинӣ ва вазни чисм. Системаҳои сарҳисоби инерсиалиӣ. Қувваи соиш. Қонуни баҳои импулс. Қувваи марказрави инерсия. Қувваи Кориолис. Кори механикӣ. Тавоной. Энергияи кинетикӣ ва потенсиалиӣ. Ҳаракати чисми саҳт. Моменти қувва ва моменти импулс. Қонуни баҳои моменти импулс. Теоремаи Гюгенс Штейнер. Энергияи кинетикии чисми ҷарҳзананда. Хосиятҳои ҷандирии чисмҳои саҳт. Қонуни Гук.

Лаппиш ва мавҷҳо Лаппиш. Муодилаи лаппиши озод. Энергияи лаппиши гармоникӣ. Раққосакҳои математикӣ ва физикӣ. Ҷамъшавии лаппишҳо. Лаппишҳои ҳомӯшшаванд. Лаппишҳои маҷбӯрӣ. Резонанс. Мавҷҳои арзӣ ва тӯлӣ. Муодилаи мавҷи давон. Дифраксия ва интерференсия. Мавҷи истон.

Механикаи моеъҳо ва газҳо. Муодилаи Бернулли. Асосҳои физикаи молекулавӣ. Гази идеалӣ. Муодилаи ҳолати гази идеалӣ. Энергияи кинетикии ҳаракати пешравандай молекулаҳои газ. Тақсимоти Максвелл. Газ дар майдони қувваи ҷозиба. Тақсимоти Болсман. Фаҳмиши дараҷаҳои озод. Диффузия. Гармигузаронӣ. Часпакӣ. Муодилаи Ван-дер- Валс.

Асосҳои термодинамика. Ибтидои якуми термодинамика. Раванди адиабатӣ. Кор ҳангоми раванди изотермӣ. Сикли Карно. К.К.Ф. Энтропия. Ҳосиятҳои энтропия. Энтропияи гази идеалӣ. Ибтидои дуюми термодинамика. Потенсиалҳои термодинамикӣ.

Ҳолатҳои кристаллӣ. Гармиғунҷоиши кристаллҳо. Намудҳои физикии кристаллҳо. Гузаришҳои фазавӣ.

Электростатика. Заряди Электрӣ. Қонуни Кулон. Майдони электростатикӣ. Диполи электрӣ. Кори кӯчиши заряд дар майдони электрӣ. Потенсиали майдони электрӣ ва фарқи потенсиалҳо. Ноқилҳо дар майдони электростатикӣ. Диэлектрикҳо дар майдони электростатикӣ. Сегнетоэлектрикҳо.

Конденсаторҳо. Ғунҷоиши электрии конденсаторҳо. Энергияи майдони электрӣ.

Ҷараёни электрии доимӣ. Зичӣ ва қувваи ҷараён. Қонуни Ом. Кор ва тавоноии ҷараён. Қонуни Ҷоул- Ленс. Қоидаҳои Кирхгоф. Электргузаронии ҷисмҳои саҳт. Назарияи классикии электргузаронии металлҳо. Фавқулиноқилият. Ҷараёни электрӣ дар вакуум. Диод ва триодҳои вакуумӣ. Электролиз. Қонунҳои Фарадей.

Майдони магнитӣ. Майдони магнитӣ дар вакуум. Индуксияи магнитӣ. Шадидияти майдони магнитӣ. Қонуни Био- Савар- Лаплас. Қонуни Ампер. Доими магнитӣ. Сиркулятсияи вектори индуксияи магнитӣ дар вакуум. Майдони магнитии заряди ҳаракаткунанда. Қувваи Лоренс. Тарзи кори масс- спектрометр ва микроскопи электронӣ.

Индуксияи электромагнитӣ. Қонуни индуксияи электромагнитии Фарадей. Қоидаи Ленс. Генераторҳои ҷараёни тағйирёбанда. Индуктивият. Падидаи худиндуксия. Энергияи майдони магнитӣ.

Майдони магнитӣ дар модда. Моменти магнитии атом. Нуфузпазирии магнитӣ. Парамагнетизм. Диамагнитизм. Феромагнетизм.

Лаппишҳои ва мавҷҳои электрӣ. Муодилаи дифференсиалии лаппишҳои ҳусусии электрӣ дар контур. Лаппишҳои хомӯшшаванда ва маҷбӯрӣ. Резонанси шиддат.

Чараёни электрии тағийирёбанды. Қонуни Ом. Тавонои чараёни тағийирёбанды. Трансформатор. Майдони электромагнитй. Мавҳои электромагнитй. Ҳосилшавии мавҷҳои электромагнитй.

Оптика. Табиати мавҷй ва корпускулавити рӯшной Фотометрия. Қонунҳои асосии фотометрия. Интерференсияи рӯшной. Дифраксияи рӯшной. Принципи Гюгенс – Френел. Панҷараи дифраксионӣ. Поляризатсияи рӯшной. Рӯшноии табиј ва поляризатсияшуда. Паҳншавии рӯшной дар муҳитҳои анизотропӣ. Нуршикани дукарата. Интерференсияи нурҳои поляризатсияшуда. Гипотезаи Френел. Эффекти Фарадей. Дисперсияи рӯшной. Асосҳои назарияи электронии дисперсия. Афканишоти ҳароратӣ. Қонуни Кирхгофф. Ҷисми мутлақ сиёҳ. Эффекти фотоэлектрӣ. Ҳодисаи фотоэффект. Энергия ва импулси Фотон. Ҳодисаи Комpton. Фишори рӯшной. Дуализми мавҷй корпускулавӣ. Таносуби номуайяниҳо.

Физикаи атом. Қонуниятҳо дар спектрҳои атомӣ. Модели атоми Томсон ва Резерфорд. Постулатҳои Бор. Лазер.

Физикаи ҳастаи атом. Таркиби ядрои атом. Спин ва моменти магнитии ядро. Зарраҳои элементарӣ. Системаи муосири зарраҳои элементарӣ.

АДАБИЁТ

1. Бобоев Т. Механика: китоби дарсӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ, Д: Маориф, 2016.- 320 с.
2. Бобоев Т., Садуллозода Ҳ., Ақдодов Д.М. Физикаи умумӣ, Ҷилди 1, Душанбе 2019, Матбааи ДМТ, 320 с.
3. Бобоев Т. Асосҳои физикии механика: китоби дарсӣ, Д: Собириён, 2012.- 143 с.
4. Бобоев Т. Механика: китоби дарсӣ, Д: Маориф ва фарҳанг, 2005.- 268 с.
5. Низомов З. Физикаи молекулавӣ. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олий. Душанбе, ПРОМЭКСПО, 2017. 600 с.
6. Фриш С.Э., Тиморева А.В. Курси физикаи умумӣ. Ҷилди 1. Ва 2-Сталинобод: Нашириёти давлатии адабиёти таълимӣ-педагогии Тоҷикистон, 1961- 505 с.
7. Сайдуллоева М. Механика, физикаи молекулярӣ ва термодинамика.- Душанбе: Маориф, 1984.- 324 с.
8. Сайдуллоев Ҳ., Холов М., Хоҷаҳонов И. Механика, физикаи молекулярӣ ва асосҳои термодинамика.- Душанбе: 2000.- 174 с.
9. борник задач по общему курсу физики. М. «Науқа»Изд.9-е., 1979.- 351 с.

10. Саъдуллозода X., Ақдодов Д.М. Электр ва магнетизм. Душанбе «ДМТ» - с.2011., 262 с.
11. Ҷамолов М., Каримов С.Н., Раҳимов Ф. Курси физикаи умумӣ. Ҳодисаҳои электромагнитӣ. Душанбе «ДДМТ» - с. 2003.
12. Сайдуллоева М. Электродинамика – Душанбе, «Маориф» с. 2000.
13. Ҳ.Маҷидов. Асосҳои электродинамика. Оптика ва физикаи атомӣ. «Эр-граф», Душанбе, с.2007, 425 сах.
12. М. Нуруллоев, З.Исломов, М. Файзиева Оптика, Душанбе, 2010. -284 С.
13. З.Исломов, Н.Муллоев, М.Файзиева, А.Ҷумабоев, F.Мурадов ОПТИКА, Самарқанд-Душанбе, 2019.-300 С.
14. Г.С. Ландсберг Оптика (учеб. пособие для Вузов). М.: Физ.мат. .2003, - 848 С.
15. Л.И.Алперович, Б.Нарзиев, О.Шокиров, Қ.Ҷумъабоев Оптика қ.1, Оптикаи мавҷӣ. Душанбе, 1984, -174 С.
16. М. Сайдуллоева Оптика ва соҳти атом Душанбе, 2007. -386 с.
17. В.С. Волькенштейн Сборник задач по общему курсу физики – М.: «Наука».1985. - 464 С.
18. А.П.Рымкевич Маҷмӯаи масъалаҳо аз физика. Душанбе, «Маориф»,1989.-175С.
19. И.Е. Иродов Задачи по общей физике М.: «Наука» 1988. – 416 С.
20. М.Нуруллоев, З.Исломов. Супоришҳои тестӣ, формула, қонун ва қоидаҳои асосии оптика. Душанбе. 2012. Эрграф. -136 С.

**Образовательная программа
по предмета «Физика» для специальностей **-51010102, -51010100, 51010104,
51020102, 51010103, 51010110**. Геологический факультет, бакалавриат**

ПРЕДИСЛОВИЕ

Целью изучения физики является изучение простейших и в то же время наиболее общих свойств материального мира, теоретическое осмысление основ механики, физики всплесков и волн, молекулярной физики и термодинамики, электричества и магнетизма, квантовой физики.

Курс общей физики должен знакомить студентов с основными методами наблюдения, измерения и проверки посредством лекций, практических и экспериментальных занятий. Этот курс должен научить студентов, как использовать теоретические знания для решения практических задач.

Для достижения этой цели:

- учащийся должен быть информирован о законах физики и их математических выражениях;

- студент должен быть ознакомлен с физическими явлениями, способами их наблюдения и исследования, способами точного измерения физических величин, способами обработки результатов испытаний и устройством работы физических приборов;
- студенту должны быть показаны пределы использования физических моделей и допущений (гипотез).

В процессе изучения курса общей физики студент должен:

- может правильно выражать законы физики, объяснять и количественно решать физические задачи;
- может использовать стилистические показатели и физические средства для проведения экспериментов в лаборатории и расчета и анализа результатов эксперимента и делать из них выводы;
- научиться создавать математические модели физических явлений и научиться ими пользоваться;
- может самостоятельно пользоваться учебными книгами.

На кафедры возлагается подготовка планов работы лекционных, практических и экспериментальных занятий. Уровень знаний студентов и технические возможности учебных лабораторий следует учитывать при составлении планов работы.

Введение Предмет изучения физики. Механика. Основные понятия векторного анализа. Кинематика материальной точки. Скорость и ускорение. Ускорение в движении по кривой.

Динамика материальной точки. Законы Ньютона. Гравитация и вес тела. Инерциальные системы учета. Сила трения. Закон сохранения импульса. Центростремительная сила инерции. Сила Кориолиса. Механическая работа. Способность. Кинетическая и потенциальная энергия. Движение твердого тела. Момент силы и момент импульса. Закон сохранения импульса. Теорема Гюйгенса Штейнера. Кинетическая энергия вращающегося тела. Упругие свойства твердых тел. Закон Гука.

Всплеск и волны Всплеск. Уравнение свободного скольжения. Энергия гармонического всплеска. Математические и физические танцоры. Накопление брызг. Негасимые брызги. Вынужденные всплески Резонанс. Продольные и широтные волны. Уравнение бегущей волны. Дифракция и интерференция. Восточная волна.

Механика жидкостей и газов. Уравнение Бернулли. Основы молекулярной физики. Идеальный газ. Уравнение состояния идеального газа. Кинетическая энергия поступательного движения молекул газа. Распределение Максвелла. Газ в гравитационном поле. Распределение Больцмана. Понятие о степенях свободы. Диффузия. Теплопроводность. Липкость. Уравнение Ван-дер-Ваальса.

Основы термодинамики. Первые принципы термодинамики. Адиабатический процесс. Работа во время изотермического процесса. Цикл Карно. К.К.Ф. Энтропия. Свойства энтропии. Энтропия идеального газа. Второй принцип термодинамики. Термодинамические потенциалы. Кристаллические состояния. Тепловое сжатие кристаллов. Физические типы кристаллов. Фазовые переходы.

Электростатика. Электрический заряд. Закон Кулона. Электростатическое поле. Электрический диполь. Работа смещения заряда в электрическом поле. Потенциал электрического поля и разность потенциалов. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле. Сегнетоэлектрики.

Конденсаторы. Электропроводность конденсаторов. Энергия электрического поля.

Постоянный ток. Плотность и сила тока. Закон Ома. Работа и пропускная способность. Закон Джоуля. Правила Кирхгофа. Электропроводность твердых тел. Классическая теория электропроводности металлов. Сверхпроводимость. Электрический ток в вакууме. Вакуумный диод и триод. Электролиз. Законы Фарадея.

Магнитное поле. Магнитное поле в вакууме. Магнитная индукция. Интенсивность магнитного поля. Закон Био-Савара-Лапласа Закон Ампера. Магнитная постоянная. Циркуляция вектора магнитной индукции в вакууме. Магнитное поле движущегося заряда. Лоуренс Пауэр. Как работают масс-спектрометр и электронный микроскоп.

Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило объектива. Генераторы переменного тока. Индуктивность. Феномен самоиндукции. Энергия магнитного поля.

Магнитное поле в веществе. Магнитный момент атома. Магнитная проницаемость. Парамагнетизм. Диамагнетизм. Ферромагнетизм.

Электрические брызги и волны. Дифференциальное уравнение удельного электрического тока в цепи. Гасящие и принудительные брызги. Резонанс напряжения.

Переменный ток. Закон Ома. Емкость переменного тока. Трансформер. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Генерация электромагнитных волн.

Оптика. Волновая и корпускулярная природа света. Фотометрия. Основные законы фотометрии. Световые помехи. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракционная решетка. Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. Распространение света в анизотропных средах. Двойное преломление. Интерференция поляризованного света. Гипотеза Френеля. Эффект Фарадея. Световая

дисперсия. Основы теории электронной дисперсии. Термическое воздействие. Закон Кирхгофа. Абсолютно черное тело. Фотоэлектрический эффект. Явление фотоэффекта. Энергия и импульс фотона. Инцидент в Комптоне. Легкое давление. Волновая корпускулярная двойственность. Отношение неопределенностей. Атомная физика. Законы в атомных спектрах. Модель атома Томсона и Резерфорда. постулаты Бора. Лазер. Ядерная физика. Состав ядра атома. Спин и магнитный момент ядра. Элементарные частицы Современная система элементарных частиц.

ЛИТЕРАТУРА

1. Стрелков С.П.Механика: Учеб. Пособие М.Наука. 1975.- 559с.
2. Савельев И.В. Курс физики. Т. 1-3. СПб., М.: Издательство «Лань», 2008
3. Трофимова Т.И. Курс физики. М.: Высшая школа, 2010.-478 с.
4. Детлаф А.А., Яворский Б .М. Курс физики. М.: Высшая школа, 2009.
5. Яворский Б.М., Пинский А.А. Основы физики. т.1,2, М.: Наука, 2009
6. Тлеснин Р.В. Молекулярная физика. Учеб. пособие для университетов. М.Высшая школа. 1973, 360 с.
7. Матвеев А.Н. Молекулярная физика: Учеб. пособие для студентов вузов /А.Н. Матвеев.- 3-е изд.- М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и образование», 2006.-360 с.- (Классический университетский учебник.)
8. Кикоин И.К., Кикоин А.К. Молекулярная физика. М.Наука. 1976, 559 с.
9. Калашников С.Г.Электричество:Учебник. М.: Наука,1985.-592 с.
10. Волькенштейн В.С. СВолькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики.Изд.3-е.-СПб.:Книжный мир, 2008.-328 с.
11. Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики для втузов.-3-е изд..- М.:ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век»:ООО «Издательство «Мир и Образование», 2005.- 384 с.
12. Иродов И.Е. Задачи по общейфизике: Учебное пособие.-СПб.: Издательство «Лань», 2001.- 416 с.

**ФАСЛИ III.
БАРНОМАИ ФАНҲОИ УМУМИКАСБИИ
ФАКУЛТЕТИ ФИЗИКА**

Барномаи таълимӣ

аз фанни «Физикаи тиббӣ ва биологӣ» барои ихтисосҳои -79010800, -49013201, 48020104, 1-790107, 80020100- и факултети дорусозӣ ва ихтисоси 1-790104- и факултети тиббӣ.

ПЕШГУФТОР

Мақсади азхудкуни фан ташаккул додани донишҳои системавии донишҷӯён дар бораи хосиятҳои физикӣ ва равандҳои физикӣ дар обьектҳои биологӣ, аз ҷумла дар бадани инсон, ки ҳам барои таълими дигар фанҳои таълимӣ ва ҳам барои ташаккули бевоситаи духтур зарур аст. Дар баробари ин вазифаҳои фан аз инҳо иборатанд:

- аз ҷониби донишҷӯён аз худ намудани самти методие, ки барои ҳалли масъалаҳои тибби далелҳо зарур аст;
- ташаккули тафаккури мантиқии хонандагон, маҳорати дуруст тартиб додани масъала, маҳорати ҷудо кардани ҷизи асосӣ ва дуюмдараҷа, маҳорати хулоسابарорӣ аз рӯи натиҷаҳои андозагирий;
- азхудкуни донишҷӯён аз рӯи натиҷаҳои ченкуниҳо хулоса баровардан;
- омузиши фаслҳои физикаи амалӣ, ки принсипҳои кор ва имкониятҳои таҷҳизоти тиббиро, ки дар ташхис ва табобат истифода мешаванд (физикаи тиббӣ);
- омӯзиши элементҳои биофизика: ҳодисаҳои физикӣ дар системаҳои биологӣ, хосиятҳои физикии ин системаҳо, асосҳои физикӣ ва химиявии равандҳои ҳаёт; – ташаккул додани малакаи омӯзиши адабиёти илмӣ;
- таълим додани хонандагон оид ба қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми кор бо таҷҳизоти тиббӣ.

Кинематика. Таърифҳо (кинематика, динамика, статика, траектория, системаи сарҳисоб, муодилаи ҳаракат). Ҳусусиятҳои кинематикии ҳаракат. Ҳаракат, суръат, суръати лаҳзавӣ ва суръати миёна, роҳи тайшуда. Шитоб, шитоби кунҷӣ, шитоби тангенсиалий ва нормалий. Кинематикаи ҳаракати ҷарҳзаний. Ҷарҳиши бо суръати доимӣ. Ҳаракати пешравӣ ва ҷарҳиши ҷисми саҳт. Суръати кунҷӣ, шитоби кунҷӣ.

Динамика Принсипҳои асосии биомеханика. Динамикаи нуқтаи материалӣ. Қонунҳои Нютон. Қонуни бақои импулс. Системаи воҳидҳои андозагирии бузургиҳои физикӣ дар механика. Динамикаи системаи нуқтаҳои материалӣ. Қонуни дуюми Нютон барои ҳаракати системаи нуқтаҳои материалӣ.

Намудҳои таъсири мутақобила (қувваҳо) Қувваҳои ҷозиба. Массаи инертий ва ҷозибавӣ. Бевазнӣ ва зиёдвазнӣ. (Аспекти тиббӣ ва биологӣ, центрифуга дар биология, мустакилона). Қувваҳои ҷандирӣ. Қонуни Гук. Диаграммаи ёзиш. (Хусусиятҳои деформатсияи бофтаҳои одам — мустақилона). Қувваҳои соиш. Системаҳои сарҳисоби инерсиалий. Принципи нисбияти Галилей. Системаҳои сарҳисоби ғайриинерсиалий. Қувваи марказгурези инерция, қувваи Кориолис.

Кор ва энергия. Ҳаракати ҷархиши ҷисми саҳт. Кор ва энергия. Майдони потенсиалий, кори қувваҳои консервативӣ, энергияи потенсиалий. Энергияи кинетикий. Қонуни баҳои энергия. Ҳаракати ҷархиши ҷисми саҳт. Моменти қувва. Муодилаи асосии динамикаи ҷархиш. Муодилаи ҳаракати моменти импулс. Қонуни баҳои моменти импулс. Таъсири гироксопӣ. Ҳаракати гиро. (Фишангҳои наъъҳои якум ва дуйум, «Қоидай тиллоии механика», — мустақилона).

Механикаи моеъҳо ва газҳо. Фишор, фишурдашавандагии моеъ ва газ. Қонуни Паскал. Қонуни Архимед. Ҳаракати моеъ ва газ. Муодилаи бефосилагӣ. Муодилаи Бернулли (бе исбот). Ҳаракати моеъи часпак. Вискозӣ. Принципи монандӣ, адади Рейнольдс. Саволҳои гемодинамика: хусусиятҳои ҳаракати хун дар системаи гардиши инсон.).

Лаппиш ва мавҷҳо. Ҳаракати лаппишнок. Лаппиши гармоникӣ дар мисоли раққосаки пружинӣ. Муодилаи ҳаракат. Параметрҳои лаппиш (басомад, давр ва f). Модели вектории ҳаракати лаппиш. Раққосаки математикий. Муодилаи ҳаракати раққосак. Лаппишҳои хомӯшшаванд. Резонанси механикий. Муодилаи мавҷи ҳамвор. (Дифраксия, интерференсияи мавҷ, таърифи умумӣ — мустақилона). мавҷҳои истон. Эффекти доплер. (Допплероскопия — мустақилона). Садо. (Хусусиятҳои садо (баландӣ, баландӣ, диапазони шунавоӣ, останаи шунавоӣ, тон, тембр, овертон ва f), мағҳуми аудиограмма — мустақилона). Усулҳои санчиши садо. тадқиқоти илмии тиб: УЗИ.

Асосҳои физикаи молекулавӣ: соҳаҳои физикаи молекулавӣ. Системаҳо. Параметрҳои макроскопии система. Ҳолатҳои агрегатӣ ва марҳилаҳои материя. Усулҳои тавсифи системаҳо дар физикаи молекулавӣ. Нуқтаҳои асосии назарияи молекулавӣ - кинетикий (МКТ). Гази идеалий ҳамчун намуна барои соҳтани МКТ. Изоравандҳо. Муодилаи ҳолати гази идеалий. Муодилаи Клапейрон - Менделеев. Ҳолати термодинамикий ва температура. Дараҷаҳои озодӣ. Қонуни баробартақсими энергияи молекулаҳо дар дараҷаҳои озодӣ. Муодилаи асосии МКТ. Тақсимоти молекулаҳо аз рӯи суръатҳои Максвелл. Формулаи барометрӣ (бо исбот).

Тақсимоти Болсман. Ҷои зист барои организмҳои зинда. Диапазони ҳарорати ҳаёт (худ). Андешаҳои умумӣ дар бораи криобиология. Хусусиятҳои таъсири баландӣ ва ғаввосӣ дар чуқурии баҳр ба ҳаёти инсон.

Асосҳои термодинамика. Ҳодисаҳои интиқол. Дарозии дави озоди молекулаҳо. Падидаҳои интиқол (диффузия, гармигузаронӣ, часпакӣ). Ҳаракати Броунӣ (мустақилона). Тавсифи термодинамикӣ. Ибтидои якуми термодинамика (энергияи дохилии система, кори васеъшавии газ, гармӣ, гармиғунҷоиши гази идеалӣ.) раванди адабатӣ. Кори газ дар изоравандҳо. Принципҳои соҳтани мошинҳои гармидиҳӣ. Сикли Карно. ККФ- и сикли Карно. Равандҳои баргарданда ва бебозгашт. Нобаробарии Клаузиус. Энтропия. Қонуни афзоиш (камшавии) энтропия (Ибтидои дуюми термодинамика). Тафсири омории энтропия. Ибтидои сеюми термодинамика. теоремаи Нернст.

Хосиятҳои газҳои реалӣ, моеъҳо ва ҷисмҳои саҳт. Муодилаи ҳолати гази реалӣ. Муодилаи Ван дер Ваалс. Изотермҳои Ван дер Ваальс. Ҳолатҳои бӯҳронӣ. Гузариши газ- моеъ. Андешаҳои умумӣ дар бораи соҳтор ва хосиятҳои моеъҳо. Кашиши сатҳӣ. Ҳодисаҳо дар сарҳади сатҳи ҷисмҳои саҳт ва моеъ (тар кардан ва намнашаванд). Капиллярнокӣ. Осмос. фишори осмотикӣ. (Нақши он дар фаъолияти растани ва организмҳои зинда. Плазмолиз, диализ. Андешаҳои умумӣ дар бораи фармакокинетика. Тавозуни обу намак дар ҳӯҷайра. мустақилона). Аломатҳои ҳолати кристаллӣ. Идеяҳо дар бораи соҳтори кристаллҳо. Намудҳои физикии кристаллҳо. Гузарашҳои фазавии ҷинси 1 ва 2. Диаграммаи фазавӣ: Муодилаи Клапейрон - Клаузиус. Нуқтаи сегона. Васеъшавии ҳароратӣ. Гармигузаронӣ. (Материалшиносии тиб — тасаввуроти умумӣ. Мустақилона).

Электростатика. Мағҳуми заряди электрӣ. Қонуни бақои заряд. Қонуни Кулон. Шадидияти майдони электростатикӣ. Принципи суперпозицияи майдонҳои электрӣ. Ҳатҳои қуввагӣ. Потенсиали майдони электрӣ. Фарқи потенсиалҳо. сатҳи эквипотенсиали. Вобастагии шадидият ва потенсиал дар майдони якчинса. Потенсиали мембрани ҳӯҷайра. Потенсиали мувозинати Нернст. Потенсиали оромӣ. потенсиали амал. диполии электрӣ. Асосҳои физикии электрокардиография. назарияи Эйнховен. Усулҳои электростатикии табобат.

Чараёни электрӣ. Ноқилҳо, нимноқилҳо ва диэлектрикҳо, хосиятҳо ва татбиқи онҳо. Фаҳмиши ҷараёни электрӣ. Гузаронандагии хос ва муқовимат. Қонуни Ом. Электргузаронӣ ва муқовимат. Таснифи моддаҳо

аз рӯи гузариши барқ. Ҷараёни электрӣ дар металлҳо ва электролитҳо. Диэлектрикҳо дар майдони электрӣ. Поляризатсияи диэлектрикҳо. Доимии диэлектрикӣ, истифодаи диагностикии он. Эффекти пьезоэлектрӣ. Намудҳои эффектҳои пьезоэлектрикӣ. Принципҳои физикий. Татбиқ дар тиб. Конденсатор. Электргузаронии электролитҳо. Электролиз. қонунҳои Фарадей. Гузариши ҷараён аз бофтаҳо ва моеъҳои биологӣ. Гузаронандагии электрии бофтаҳо ва моеъҳои биологӣ. Усулҳои табобатӣ дар асоси истифодаи ҷараёни доимӣ (галванизатсия, электрофорез). Разряди электрӣ дар газҳо. Таъсири ионизатсия (сунъӣ ва табиӣ) ба ҳаёти инсон. Озонотерапия. Нимноқилҳо. Ноқилияти хусусӣ ва начосатӣ. Истифодаи нимноқилҳо. Асосҳои назарияи минтақавии ҷисмҳои саҳт. Пайванди P-n (принципи кори диод).

Магнитизм. Майдони магнитӣ. Зуҳуроти он. Индуксияи магнитӣ. Ҳатҳои қуввагии майдони магнитӣ. Принципи суперпозиция. Қонуни Био-Савар-Лаплас. Мисолҳо: майдони магнитӣ дар маркази ҷараёни даврашакл, дар маркази соленоид. Қувваи ампер. Майдони магнитии заряди озод ҳаракаткунанда. Қувваи Лоренц. Ҳаракати заррачаҳои заряднок дар майдони магнитӣ ва электрӣ. Хусусиятҳои магнитии модда. Консепсияи магнитизатсия. Таснифи магнитҳо. Гузариши магнитӣ. Ферромагнетикҳо. Татбиқ дар тиб. Магнитодиагностика. Биомагнитизм ва магнитобиология. Магнитотерапия. намуди муосир.

Индуксияи электромагнитӣ. Лаппишҳои электромагнитӣ Падидаи индуксияи электромагнитӣ. Фаҳмиши ҷараёни вектори индуксияи магнитӣ. Қонуни Фарадей. Қоиди Ленц. Ҷараёни Фуко. Магнитотерапияи пулсӣ, магнитотерапияи басомади баланд. Индуктивият. Ҳудиндуксия, ҚЭҲ- и ҳудиндуксия. Конденсатор. Майдони конденсатор. Ғунҷоиши электрӣ. Контури лаппиш. Лаппишҳои электромагнитӣ. Ҷараёни тағиирёбанда дар занҷир бо резистор, индуктор ва конденсатор. Мағҳуми импеданс. Занҷираи электрикӣ эквивалентии бофтаҳои бадан, муқовимати бофтаҳо, вобастагии он аз басомад. Дисперсияи импеданси бофтаҳои бадан. Принципҳои физикии реография. Импульси электрӣ, параметрҳои он, ҷараёни импулс. Намудҳои электротерапияи импулсӣ.

Мавҷҳои электромагнитӣ. Назарияи майдони электромагнитии Максвелл. Табиати дугонаи нур. Асосҳои оптикаи геометрӣ. Назарияи майдони электромагнитии Максвелл: муқаррароти асосӣ. Мавҷи электромагнитӣ: мағҳум, муодила, параметрҳо. Миқёси мавҷҳои

электромагнитӣ. Таъсири афканишоти электромагнитӣ ба бадани инсон вобаста ба диапазони басомад ва қувваи радиатсионӣ.

Оптика. Табиати дугонаи нур. Оптикаи геометрӣ. Қонунҳои асосии ҳодисаҳои оптикий (қонунҳои оптикаи геометрӣ). Ҳодисаи инъикоси пурраи дохилӣ. Назарияи геометрии тасвирҳои оптикий. Линзаҳо.

Соҳтори ҷашм. Микроскоп, лупа. Ҳосиятҳои мавҷии рӯшной. Интерференсия Соҳтори ҷашм. Дастгоҳи нургузаронии ҷашм. Ҷойгишавӣ, кунҷи назар. Камбудиҳои системаи оптикии ҷашм ва бартараф намудани онҳо. Дастгоҳи микроскопӣ. Микроскоп ва мақоми он дар биология ва тиб. Диагностикаи биниш. Маводҳои мусир дар офтальмология. Бузургкунанда. Микроскоп. Асосҳои оптикаи мавҷҳо.

Ҳосиятҳои мавҷии рӯшной. Интерференсия, дифраксия, поляризатсия. Усулҳои мушоҳидай интерференсия. Усули Юнг. оинаи Ллойд. Бипризми Френел. Интерференсия дар пардаҳои тунук. Таҷҳизот, принсипи кор ва татбиқи интерферометри Майклсон барои чен кардани нишондиҳандаи шикаст. Дифраксия. Принсипи Гюйгенс-Френел. Зонаҳои Френел. Дифраксия аз сӯроҳӣ дар нурҳои параллелӣ. Панҷараи дифракционӣ. поляризатсияи нур. Намудҳои поляризатсия. Поляризаторҳо. Қонуни Малюс. Поляризатсияи рӯшной ҳангоми инъикос ва шикастан дар сарҳади ду диэлектрик. Қонуни Брюстер. Поляризатсияи нур ҳангоми нуршикани дукарата. Дихроизм. Ҷарҳиши ҳамвории поляризатсия. Поляриметрия. Омӯзиши бофтаҳои биологӣ дар нури поляризатсияшуда. Фотоэластикий. Формулаҳо барои кунҷи гардиши ҳамвории поляризатсия дар моддаи аз ҷиҳати оптикий фаъол, дар маҳлӯл. Поляриметрия. Истифодаи поляриметрия барои омӯзиши тағйироти соҳторӣ.

Таъсири рӯшной бо модда. Лазерҳо. Афканишоти рентгенӣ Таъсири мутақобилаи рӯшной бо модда. Азхудкунии нур тавассути маҳлӯлҳо. Қонуни Бугер-Ламберт-Бир. Колориметрии концентратсияи. Зичии оптикий. Дастгоҳи колориметрии фотоэлектрӣ. радиатсияи когерентӣ. Дастгоҳ ва принсипи кори лазер. Ҳусусиятҳои афканишоти лазерӣ. Терапияи лазерӣ ва ҷарроҳӣ. Радиатсияи рентгенӣ. Дастгоҳи найчайи рентгенӣ. Афканишоти рентгении хос. Қонуни Мозли. Таъсири мутақобилаи шуоъҳои рентгенӣ бо модда. Истифодаи рентген дар тиб.

Асосҳои физикии атомӣ ва ядроӣ. Радиоактивият, навъҳои он. Соҳтори ядрои атом, рамзи ядрои атом. Намудҳои таназзули радиоактивӣ. Ҳусусиятҳои асосии таъсири мутақобилаи шуоъҳои иондоркунанда бо модда. Асосҳои дозиметрия. Идеяи умумии тибби ядроӣ. Истифодаи радионуклидҳо дар тиб.

АДАБИЁТ

1. Медицинская и биологическая физика [Электронный ресурс] : учебник / Ремизов А.Н. - 4-е изд., испр. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.
2. Физика и биофизика. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / Антонов В.Ф., Черныш А.М., Козлова Е.К., Коржуев А.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012.
3. Физика и биофизика. Руководство к практическим занятиям [Электронный ресурс] : учебное пособие / Антонов В.Ф., Черныш А.М., Козлова Е.К., Коржуев А.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.
4. Медицинская и биологическая физика. Курс лекций с задачами [Электронный ресурс] : учебное пособие / Федорова В.Н., Faустов Е.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010.
5. Ташлыкова-Бушкович, И.И. Физика. Ч. 2. Оптика. Квантовая физика. Строение и физические свойства вещества [Электронный ресурс] : В 2 ч.: учебник / И.И. Ташлыкова-Бушкович. - Минск: Вышэйшая школа, 2014. - 232 с.
6. Ташлыкова-Бушкович, И.И. Физика. Ч. 1. Механика. Молекулярная физика и термодинамика. Электричество и магнетизм [Электронный ресурс] : В 2 ч.: учебник / И.И. Ташлыкова-Бушкович. - 2-е изд., испр. - Минск: Вышэйшая школа, 2014. - 303 с.

**Образовательная программа
по предмету «Медицинская и биологическая физика» по специальностям -
79010800, -49013201, 48020104, 80020100 фармацевтический факультет и 1-
790104 медицинский факультет.**

ПРЕДИСЛОВИЕ

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов системных знаний о физических свойствах и физических процессах, протекающих в биологических объектах, в том числе человеческом организме, необходимым как для обучения другим учебным дисциплинам, так и для непосредственного формирования врача. При этом задачами дисциплины являются: – приобретение студентами методологической направленности, существенной для решения проблем доказательной медицины; – формирование у студентов логического мышления, умения точно формулировать задачу, способность вычленять главное и второстепенное, – приобретение студентами умения делать выводы на основании полученных результатов измерений; – изучение разделов прикладной физики, в которых рассматриваются принципы работы и возможности медицинской техники, применяемой при диагностике и лечении

(медицинская физика); – изучение элементов биофизики: физические явления в биологических системах, физические свойства этих систем, физико-химические основы процессов жизнедеятельности; – формирование навыков изучения научной литературы; – обучение студентов технике безопасности при работе с медицинским оборудованием.

Кинематика. Введение. Определения (кинематика, динамика, статика, траектория, системы отсчета, уравнение движения). Кинематические характеристики движения. Перемещение, скорость (мгновенная, средняя), пройденный путь. Ускорение, ускорение при криволинейном движении, тангенциальное и нормальное ускорения. Кинематика вращательного движения. Вращение по окружности с постоянной скоростью. Поступательное и вращательное движение твердого тела. Угловая скорость, угловое ускорение.

Динамика. Основные положения биомеханики. Динамика материальной точки. Законы Ньютона. Закон сохранения импульса. Система единиц измерений физических величин в механике. Динамика системы материальных точек. Второй закон Ньютона для движения системы материальных точек.

Виды взаимодействия. (сил) Гравитационные силы. Масса инертная и гравитационная. Невесомость и перегрузка. (Медико-биологические аспекты, центрифугирование в биологии, самостоятельно). Упругие силы. Закон Гука. Диаграмма растяжения. (Особенности деформации тканей человека - самостоятельно). Силы трения. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея. Неинерциальные системы отсчеты. Центробежная сила инерции, сила Кориолиса.

Работа и энергия. Вращательное движение твердого тела. Работа и энергия. Потенциальная поле, работа консервативных сил, потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Закон сохранения энергии. Работа сердца, мощность сердца. Работа мышц, мощность мышц. Вращательное движение твердого тела. Момент сил. Основное уравнение динамики вращательного движения. Уравнение движения углового момента. Закон сохранения момента импульса. Гирокопический эффект. Движение гирокопа. (Рычаги первого и второго рода, золотое правило механики?, работа суставов - самостоятельно). Опорно двигательный аппарат человека

Механика жидкостей и газов. Давление, сжимаемость жидкости и газа. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Движение жидкости и газа. Гидродинамика. Ньютоновская жидкость, неニュтоновская жидкость. Теория неразрывности струи. Уравнение Бернулли (без вывода).

Следствия. Движение вязкой жидкости. Вязкость. Методы определения вязкости. Принцип подобия, число Рейнольдса. Вопросы гемодинамики: особенности движения крови в кровеносной системе человека ? самостоятельно).

Колебания и волны. Основные характеристики и физические параметры колебания и волн. Параметры колебаний (частота, период и т.д.) Векторная модель колебательного движения. Математический маятник. Уравнение движения маятника. Гармонические колебания на примере пружинного маятника. Уравнение движения. Математический маятник. Уравнение движения маятника. Затухающие колебания. Механический резонанс. Уравнение плоской волны. (Дифракция, интерференция волн, общее определение - самостоятельно). Стоящие волны. Эффект Доплера. (Доплероскопия - самостоятельно). Акустика. Звук. (Характеристика звука (высота, громкость, диапазон слышимости, порог слышимости, тон, тембр, обертон, и т.д.), понятие об аудиограмме ? самостоятельно). Методы звукового обследования ? исследования в медицине: УЗИ, понятие об аускультации, перкуссии - самостоятельно).

Основы молекулярной физики: области молекулярной физики. Системы. Макроскопические параметры системы. Агрегатные состояния и фазы вещества. Способы описания систем в молекулярной физике. Основные положения молекулярно - кинетической теории (МКТ). Идеальный газ как модель построения МКТ. Изо - процессы. Уравнение состояния идеального газа Клапейрона - Менделеева. Термодинамическое состояние и температура. Принцип детального равновесия. Степени свободы. Закон равнораспределения энергии молекул по степеням свободы. Основное уравнение МКТ. Распределение молекул по скоростям Максвелла. Барометрическая формула (с выводом). Распределение Больцмана. Среда обитания живых организмов. Витальный диапазон температур (самостоятельно). Общие представления о криобиологии. Особенности влияний высоты и глубоководных погружений на жизнедеятельность человека.

Основы термодинамики. Явления переноса. Длина свободного пробега молекул. Явления переноса (диффузия, теплопроводность, вязкость). Броуновское движение (самостоятельно). Термодинамическое описание. 1- начало термодинамики (внутренняя энергия системы, работа по расширению газа, теплота, теплоемкость идеального газа.) Адиабатический процесс. Работа, совершаемая в изо ? процессах. Принципы построения тепловых машин. Цикл Карно. КПД цикла Карно. Обратимые и необратимые процессы. Неравенство Клаузиуса. Энтропия. Закон возрастания (неубывания) энтропии (2-начало термодинамики).

Статистическое толкование энтропии. З ? начало термодинамики. Теорема Нернста.

Свойства реальных газов, жидкостей и твердых тел. Уравнение состояния реального газа. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Изотермы Ван-дер-Ваальса. Критическое состояние. Переход газ - жидкость. Общие представления о структуре и свойствах жидкостей. Поверхностное натяжение. Явления на границе поверхности твердого тела и жидкости (смачивание и не смачивание). Капиллярные явления. Оsmос. Осмотическое давление. (Роль в функционировании растений и живых организмов. Плазмолиз, диализ. Общие представления о фармокинетике. Водно ? солевой баланс в клетке. Самостоятельно). Признаки кристаллического состояния. Представления о структуре кристаллов. Физические типы кристаллов. Фазовые переходы 1 и 2 рода. Фазовая диаграмма: уравнение Клапейрона - Клаузиуса. Тройная точка. Тепловое расширение. Теплопроводность. (Медицинское материаловедение общее представление. Самостоятельно).

Электростатика. Понятие электрического заряда. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Напряженность электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Силовые линии. Потенциал электрического поля. Разность потенциалов. Эквипотенциальная поверхность. Связь напряженности с потенциалом в однородном поле. Мембранные потенциалы клетки. Равновесные потенциалы Нернста. Потенциал покоя. Потенциал действия. Электрический диполь. Физические основы электрокардиографии. Теория Эйтховена. Электростатические методы терапии.

Электрический ток. Проводники, полупроводники и диэлектрики, их свойства и применение. Понятие электрического тока. Удельная проводимость и сопротивление. Закон Ома. Электропроводность и сопротивление. Классификация веществ по электропроводности. Электрический ток в металлах и электролитах. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Диэлектрическая проницаемость, ее диагностическое применение. Пьезоэлектрический эффект. Виды пьезоэффекта. Физические принципы. Применение в медицине. Конденсатор. Электропроводимость электролитов. Электролиз. Законы Фарадея. Прохождение тока через биологические ткани и жидкости. Электропроводимость биологических тканей и жидкостей. Терапевтические методы, основанные на использовании постоянного тока (гальванизация, электрофорез). Электрический разряд в газах. Влияние ионизации (искусственной и природной) на жизнедеятельность человека. Озонотерапия. Полупроводники.

Собственная и примесная проводимость. Применение полупроводников. Основы зонной теории твердых тел. Р-п переход (принцип работы диода). **Магнетизм.** Магнитное поле. Его проявления. Магнитная индукция. Магнитные силовые линии. Принцип суперпозиции. Закон Био-Савара-Лапласа. Примеры: магнитное поле в центре кругового тока, в центре соленоида. Сила Ампера. Магнитное поле свободно движущегося заряда. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в магнитном и электрическом полях. Магнитные свойства вещества. Понятие намагниченности. Классификация магнетиков. Магнитная проницаемость. Ферромагнетики. Применение в медицине. Магнитодиагностика. Биомагнетизм и магнитобиология. Магнитотерапия. Современный взгляд.

Электромагнитная индукция. Электромагнитные колебания Явление электромагнитной индукции. Понятие потока вектора магнитной индукции. Закон Фарадея. Правило Ленца. Токи Фуко. Импульсная магнитотерапия, высокочастотная магнитотерапия. Индуктивность. Самоиндукция, ЭДС самоиндукции. Конденсатор. Поле конденсатора. Электрическая емкость. Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Переменный ток в цепи с резистором, катушкой индуктивности и конденсатором. Понятие импеданса. Эквивалентная электрическая схема тканей организма, импеданс тканей, его зависимость от частоты. Дисперсия импеданса тканей организма. Физические принципы реографии. Электрический импульс, его параметры, импульсный ток. Виды импульсной электротерапии.

Электромагнитные волны. Теория электромагнитного поля Максвелла. Двойственная природа света. Основы геометрической оптики. Теория электромагнитного поля Максвелла: основные положения. Электромагнитная волна: понятие, уравнение, параметры. Шкала электромагнитных волн. Влияние электромагнитного излучения на организм человека в зависимости от частотного диапазона и мощности излучения. Оптика. Двойственная природа света. Геометрическая оптика. Основные законы оптических явлений (законы геометрической оптики). Явление полного внутреннего отражения. Геометрическая теория оптических изображений. Линзы.

Строение глаза. Микроскоп, лупа. Светопроводящий аппарат глаза. Аккомодация, угол зрения. Разрешающая способность и острота зрения. Недостатки оптической системы глаза и их устранение. Устройство микроскопа. Микроскоп и его место в биологии и медицине. Диагностика зрения. Современные материалы в офтальмологии. Основы волновой оптики. Сложение электромагнитных волн.

Волновые свойства света. Интерференция, дифракция, поляризация, дисперсия света. Методы наблюдения интерференции. Метод Юнга. Зеркало Ллойда. Бипризма Френеля. Интерференция в тонких пленках. Устройство, принцип работы и применение интерферометра Майкельсона для измерения показателя преломления. Дифракция. Принцип Гюйгенса-Френеля. Зоны Френеля. Дифракция на щели в параллельных лучах. Дифракционная решетка. Поляризация света. Виды поляризации. Поляризаторы. Закон Малюса. Поляризация света при отражении и преломлении на границе двух диэлектриков. Закон Брюстера. Поляризация света при двойном лучепреломлении. Дихроизм. Вращение плоскости поляризации. Поляриметрия. Исследование биологических тканей в поляризованном свете. Фотоупругость. Вращение плоскости поляризации. Формулы для угла поворота плоскости поляризации в оптически активном веществе, в растворе. Поляриметрия. Хиральность молекул. Использование поляриметрии для исследования структурных превращений

Взаимодействие света с веществом. Лазеры. Рентгеновское излучение. Взаимодействие света с веществом. Поглощение света растворами. Закон Бугера-Ламберта-Бера. Концентрационная колориметрия. Оптическая плотность. Устройство фотоэлектроколориметра. Когерентное излучение. Устройство и принцип работы лазера. Свойства лазерного излучения. Лазерная терапия и хирургия. Рентгеновское излучение. Устройство рентгеновской трубки. Тормозное рентгеновское излучение. Характеристическое рентгеновское излучение. Закон Мозли. Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом. Применение рентгеновского излучения в медицине.

Основы атомной и ядерной физики. Радиоактивность, ее виды. Строение атомного ядра, условное обозначение ядра атома. Виды радиоактивного распада. Основные характеристики взаимодействия ионизирующего излучения с веществом. Основы дозиметрии. Общее представление о ядерной медицине. Использование радионуклидов в медицине. Дозиметрия. Предельно допустимая доза облучения

ЛИТЕРАТУРА

1. Медицинская и биологическая физика [Электронный ресурс] : учебник / Ремизов А.Н. - 4-е изд., испр. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.
2. Физика и биофизика. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / Антонов В.Ф., Черныш А.М., Козлова Е.К., Коржуев А.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012.

3. Физика и биофизика. Руководство к практическим занятиям [Электронный ресурс] : учебное пособие / Антонов В.Ф., Черныш А.М., Козлова Е.К., Коржуев А.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.
4. Медицинская и биологическая физика. Курс лекций с задачами [Электронный ресурс] : учебное пособие / Федорова В.Н., Faустов Е.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010.
5. Ташлыкова-Бушкевич, И.И. Физика. Ч. 2. Оптика. Квантовая физика. Строение и физические свойства вещества [Электронный ресурс] : В 2 ч.: учебник / И.И. Ташлыкова-Бушкевич. - Минск: Вышэйшая школа, 2014. - 232 с.
6. Ташлыкова-Бушкевич, И.И. Физика. Ч. 1. Механика. Молекулярная физика и термодинамика. Электричество и магнетизм [Электронный ресурс] : В 2 ч.: учебник / И.И. Ташлыкова-Бушкевич. - 2-е изд., испр. - Минск: Вышэйшая школа, 2014. - 303 с.

**Барномай таълимӣ
аз фанни «Асосҳои физика» барои ихтисоси 1-48020104 – технологияи
саноати дору. факултети дорусозӣ**

ПЕШГУФТОР

Мақсад аз омӯхтани фанни физика омӯзиши оддитарин ва дар айни замон умумитарин хосиятҳои олами моддӣ, фаҳмиши назариявии асосҳои механика, физикаи лаппишҳо ва мавҷҳо, физикаи молекулавӣ ва термодинамика, электр ва магнитизм, физикаи квантӣ мебошад.

Курси физикаи умумӣ бояд тавассути лексияҳо, дарсҳои амалию озмоиши донишҷӯёро бо тарзҳои асосии мушоҳида, ченкунӣ ва озмоиш шинос кунад. Ин курс ба донишҷӯён бояд истифодабарии донишҳои назариявиро барои ҳалли масъалаҳои амали ёд дихад.

Барои ба ин мақсад расидан:

- ба донишҷӯ бояд оид ба қонунҳои физика ва ибораҳои математикии онҳо маълумот дод;
- донишҷӯро бо ҳодисаҳои физикавӣ, тарзи мушоҳида ва тадқиқоти онҳо, тарзи ченкунии сахехи бузургихои физикавӣ, бо роҳҳои коркарди натиҷаҳои озмоиш ва бо соҳтори амали асбобҳои физикавӣ шинос бояд кард;
- ба донишҷӯ ҳудуди истифодаи моделҳои физикавӣ ва фаразияҳо (гипотезаҳо)-ро бояд нишон дод.

Дар ҷараёни омӯхтани курси физикаи умумӣ донишҷӯ бояд:

- қонунҳои физикаро дуруст ифодаву, масъалаҳои физикавиро миқдоран баён ва ҳал карда тавонад;

- аз нишондодҳои услубӣ ва асбобҳои физикавӣ истифода бурда, дар озмоишгоҳ таҷриба гузаронида тавонад ва натиҷаҳои таҷрибаро ҳисобу китобу таҳлил намояд ва аз он хулоса барорад;
- соҳтани моделҳои математикии ҳодисаҳои физикавиро ёд гирифта, тарзи истифодаи онҳоро аз бар намояд;
- мустақилона аз китобҳои таълимӣ истифода бурда тавонад.

Тартиб додани нақшаҳои кории дарсҳои лексионӣ, амалӣ ва озмоишӣ ба ўҳдаи кафедраҳо гузашта мешавад. Ҳангоми тартиб додани нақшаҳои корӣ бояд дараҷаи дониши донишҷӯён ва имконияти техникии озмоишгоҳҳои таълимӣ ба эътибор гирифта шавад.

Муқаддима. Мавзӯи омӯзиши физика. Механика. Мағҳумҳои асосии таҳлили векторӣ. Кинематикаи нуқтаи материалӣ. Суръат ва шитоб. Шитоб дар ҳаракати қаҷхатта.

Динамикаи нуқтаи материалӣ. Қонунҳои Нютон. Қувваи вазнинӣ ва вазни чисм. Системаҳои сарҳисоби инерсиалӣ. Қувваи соиш. Қонуни баҳои импулс. Қувваи марказрави инерсия. Қувваи Кориолис. Кори механикӣ. Тавоной. Энергияи кинетикӣ ва потенсиалӣ. Ҳаракати чисми саҳт. Моменти қувва ва моменти импулс. Қонуни баҳои моменти импулс. Теоремаи Гюгенс Штейнер. Энергияи кинетикии чисми ҷарҳзананда. Ҳосиятҳои ҷандирии чисмҳои саҳт. Қонуни Гук.

Лаппиш ва мавҷҳо Лаппиш. Муодилаи лаппиши озод. Энергияи лаппиши гармоникӣ. Раққосакҳои математикӣ ва физикӣ. Ҷамъшавии лаппишҳо. Лаппишҳои ҳомӯшшаванда. Лаппишҳои маҷбӯрӣ. Резонанс. Мавҷҳои арзӣ ва тӯлӣ. Муодилаи мавҷи давон. Дифраксия ва интерференсия. Мавҷи истон.

Механикаи моеъҳо ва газҳо. Муодилаи Бернулли. Асосҳои физикаи молекулавӣ. Гази идеалӣ. Муодилаи ҳолати гази идеалӣ. Энергияи кинетикии ҳаракати пешраванди молекулаҳои газ. Тақсимоти Максвелл. Газ дар майдони қувваи ҷозиба. Тақсимоти Болсман. Фаҳмиши дараҷаҳои озод. Диффузия. Гармиғузаронӣ. Часпакӣ. Муодилаи Ван-дер- Валс.

Асосҳои термодинамика. Ибтидои якуми термодинамика. Раванди адиабатӣ. Кор ҳангоми раванди изотермӣ. Сикли Карно. К.К.Ф. Энтропия. Ҳосиятҳои энтропия. Энтропияи гази идеалӣ. Ибтидои дуюми термодинамика. Потенсиалҳои термодинамикӣ.

Ҳолатҳои кристаллӣ. Гармиғунҷоиши кристаллҳо. Намудҳои физикии кристаллҳо. Гузаришҳои фазавӣ.

Электростатика. Заряди Электрӣ. Қонуни Кулон. Майдони электростатикӣ. Диполи электрӣ. Кори кӯчиши заряд дар майдони электрӣ. Потенсиали майдони электрӣ ва фарқи потенсиалҳо. Ноқилҳо

дар майдони электростатикӣ. Диэлектрикҳо дар майдони электростатикӣ. Сегнетоэлектрикҳо.

Конденсаторҳо. Ғунҷоиши электрии конденсаторҳо. Энергияи майдони электрӣ.

Ҷараёни электрии доимӣ. Зичӣ ва қувваи ҷараён. Қонуни Ом. Кор ва тавоноии ҷараён. Қонуни Ҷоул-Ленс. Ҷоидаҳои Кирхгоф. Электргузаронии ҷисмҳои саҳт. Назарияи классикии электргузаронии металлҳо. Фавқулноқилият. Ҷараёни электрӣ дар вакуум. Диод ва триодҳои вакуумӣ. Электролиз. Қонунҳои Фарадей.

Майдони магнитӣ. Майдони магнитӣ дар вакуум. Индуксияи магнитӣ. Шадидияти майдони магнитӣ. Қонуни Био-Савар-Лаплас. Қонуни Ампер. Доимии магнитӣ. Сиркулятсияи вектори индуксияи магнитӣ дар вакуум. Майдони магнитии зарди ҳаракаткунанда. Қувваи Лоренс. Тарзи кори масс-спектрометр ва микроскопи электронӣ.

Индуксияи электромагнитӣ. Қонуни индуксияи электромагнитии Фарадей. Ҷоидай Ленс. Генераторҳои ҷараёни тағйирёбанд. Индуктивият. Падидай худиндуксия. Энергияи майдони магнитӣ.

Майдони магнитӣ дар модда. Моменти магнитии атом. Нуфузпазирии магнитӣ. Парамагнетизм. Диамагнетизм. Феромагнетизм.

Лаппишҳои ва мавҷҳои электрӣ. Муодилаи дифференсиалии лаппишҳои ҳусусии электрӣ дар контур. Лаппишҳои ҳомӯшшаванд ва маҷбӯрӣ. Резонанси шиддат.

Ҷараёни электрии тағйирёбанд. Қонуни Ом. Тавоноии ҷараёни тағйирёбанд. Трансформатор. Майдони электромагнитӣ. Мавҷҳои электромагнитӣ. Ҳосилшавии мавҷҳои электромагнитӣ.

Оптика. Табиати мавҷӣ ва корпускулавити рӯшной. Фотометрия. Қонунҳои асосии фотометрия. Интерференсияи рӯшной. Дифраксияи рӯшной. Принципи Гюгенс – Френел. Панҷараи дифракционӣ. Поляризатсияи рӯшной. Рӯшноии табиӣ ва поляризатсияшуда. Паҳншавии рӯшной дар муҳитҳои анизотропӣ. Нуршикани дукарата. Интерференсияи нурҳои поляризатсияшуда. Гипотезаи Френел. Эффекти Фарадей. Дисперсияи рӯшной. Асосҳои назарияи электронии дисперсия. Афканишоти ҳароратӣ. Қонуни Кирхгоф. Ҷисми мутлақ сиёҳ. Эффекти фотоэлектрӣ. Ҳодисаи фотоэффект. Энергия ва импулси Фотон. Ҳодисаи Комpton. Фишори рӯшной. Дуализми мавҷӣ корпускулавӣ. Таносуби номуайяниҳо.

Физикаи атом. Қонуниятҳо дар спектрҳои атомӣ. Модели атоми Томсон ва Резерфорд. Постулатҳои Бор. Лазер.

Физикаи ҳастаи атом. Таркиби ядрои атом. Спин ва моменти магнитии ядро. Зарраҳои элементарӣ. Системаи муосири зарраҳои элементарӣ.

АДАБИЁТ

1. Бобоев Т. Механика: китоби дарсӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, Д: Маориф, 2016.- 320 с.
2. Бобоев Т., Садуллозода Ҳ., Ақдодов Д.М. Физикаи умумӣ, Ҷилди 1, Душанбе 2019, Матбааи ДМТ, 320 с.
3. Бобоев Т. Асосҳои физикии механика: китоби дарсӣ, Д: Собириён, 2012.- 143 с.
4. Бобоев Т. Механика: китоби дарсӣ, Д: Маориф ва фарҳанг, 2005.- 268 с.
5. Низомов З. Физикаи молекулавӣ. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ. Душанбе, ПРОМЭКСПО, 2017. 600 с.
6. Фриш С.Э., Тиморева А.В. Курси физикаи умумӣ. Ҷилди 1. Ва 2-Сталинобод: Нашриёти давлатии адабиёти таълимӣ-педагогии Тоҷикистон, 1961- 505 с.
7. Сайдуллоева М. Механика, физикаи молекулярӣ ва термодинамика.- Душанбе: Маориф, 1984.- 324 с.
8. Саъдуллоев Ҳ., Холов М., Хоҷаҳонов И. Механика, физикаи молекулярӣ ва асосҳои термодинамика.- Душанбе: 2000.- 174 с.
9. борник задач по общему курсу физики. М. «Наука»Изд.9-е., 1979.- 351 с.
10. Саъдуллозода Ҳ., Ақдодов Д.М. Электр ва магнетизм. Душанбе «ДМТ» - с.2011., 262 с.
11. Ҷамолов М., Каримов С.Н., Раҳимов Ф. Курси физикаи умумӣ. Ҳодисаҳои электромагнитӣ. Душанбе «ДДМТ» - с. 2003.
12. Сайдуллоева М. Электродинамика – Душанбе, «Маориф» с. 2000.
13. Ҳ.Маҷидов. Асосҳои электродинамика. Оптика ва физикаи атомӣ. «Эр-граф», Душанбе, с.2007, 425 саҳ.
12. М. Нуруллоев, З.Исломов, М. Файзиева Оптика, Душанбе, 2010. -284 С.
13. З.Исломов, Н.Муллоев, М.Файзиева, А.Ҷумабоев, F.Мурадов ОПТИКА, Самарқанд-Душанбе, 2019.-300 С.
14. Г.С. Ландсберг Оптика (учеб. пособие для Вузов). М.: Физ.мат. .2003, - 848 С.
15. Л.И.Алперович, Б.Нарзиев, О.Шокиров, Қ.Ҷумъабоев Оптика қ.1, Оптикаи мавҷӣ. Душанбе, 1984, -174 С.
16. М. Сайдуллоева Оптика ва соҳти атом Душанбе, 2007. -386 с.
17. В.С. Волькенштейн Сборник задач по общему курсу физики – М.: «Наука».1985. - 464 С.

18. А.П.Рымкевич Маңмұаи масъалао аз физика. Душанбе, «Маориф», 1989.-175С.
19. И.Е. Иродов Задачи по общей физике М.: «Наука» 1988. – 416 С.
20. М.Нуруллоев, З.Исломов. Супоришхой тесті, формула, қонун ва қоидаҳои асоси оптика. Душанбе. 2012. Эрграф. -136 С.

**Образовательная программа
по предмету «Основы физики» для специальности 1-48020104
фармацевтический факультет.**

ПРЕДИСЛОВИЕ

Целью изучения физики является изучение простейших и в то же время наиболее общих свойств материального мира, теоретическое осмысление основ механики, физики всплесков и волн, молекулярной физики и термодинамики, электричества и магнетизма, квантовой физики.

Курс общей физики должен знакомить студентов с основными методами наблюдения, измерения и проверки посредством лекций, практических и экспериментальных занятий. Этот курс должен научить студентов, как использовать теоретические знания для решения практических задач.

Для достижения этой цели:

- учащийся должен быть информирован о законах физики и их математических выражениях;
- студент должен быть ознакомлен с физическими явлениями, способами их наблюдения и исследования, способами точного измерения физических величин, способами обработки результатов испытаний и устройством работы физических приборов;
- студенту должны быть показаны пределы использования физических моделей и допущений (гипотез).

В процессе изучения курса общей физики студент должен:

- может правильно выражать законы физики, объяснять и количественно решать физические задачи;
- может использовать стилистические показатели и физические средства для проведения экспериментов в лаборатории и расчета и анализа результатов эксперимента и делать из них выводы;
- научиться создавать математические модели физических явлений и научиться ими пользоваться;
- может самостоятельно пользоваться учебными книгами.

На кафедры возлагается подготовка планов работы лекционных, практических и экспериментальных занятий. Уровень знаний студентов и

технические возможности учебных лабораторий следует учитывать при составлении планов работы.

Введение Предмет изучения физики. Механика. Основные понятия векторного анализа. Кинематика материальной точки. Скорость и ускорение. Ускорение в движении по кривой.

Динамика материальной точки. Законы Ньютона. Гравитация и вес тела. Инерциальные системы учета. Сила трения. Закон сохранения импульса. Центростремительная сила инерции. Сила Кориолиса. Механическая работа. Способность. Кинетическая и потенциальная энергия. Движение твердого тела. Момент силы и момент импульса. Закон сохранения импульса. Теорема Гюйгенса Штейнера. Кинетическая энергия вращающегося тела. Упругие свойства твердых тел. Закон Гука.

Всплеск и волны Всплеск. Уравнение свободного скольжения. Энергия гармонического всплеска. Математические и физические танцоры. Накопление брызг. Негасимые брызги. Вынужденные всплески Резонанс. Продольные и широтные волны. Уравнение бегущей волны. Дифракция и интерференция. Восточная волна.

Механика жидкостей и газов. Уравнение Бернуlli. Основы молекулярной физики. Идеальный газ. Уравнение состояния идеального газа. Кинетическая энергия поступательного движения молекул газа. Распределение Maxwell'a. Газ в гравитационном поле. Распределение Больцмана. Понятие о степенях свободы. Диффузия. Теплопроводность. Липкость. Уравнение Van-дер-Ваальса.

Основы термодинамики. Первые принципы термодинамики. Адиабатический процесс. Работа во время изотермического процесса. Цикл Карно. K.K.F. Энтропия. Свойства энтропии. Энтропия идеального газа. Второй принцип термодинамики. Термодинамические потенциалы. Кристаллические состояния. Тепловое сжатие кристаллов. Физические типы кристаллов. Фазовые переходы.

Электростатика. Электрический заряд. Закон Кулона. Электростатическое поле. Электрический диполь. Работа смещения заряда в электрическом поле. Потенциал электрического поля и разность потенциалов. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле. Сегнетоэлектрики.

Конденсаторы. Электропроводность конденсаторов. Энергия электрического поля.

Постоянный ток. Плотность и сила тока. Закон Ома. Работа и пропускная способность. Закон Джоуля. Правила Кирхгофа. Электропроводность твердых тел. Классическая теория электропроводности металлов.

Сверхпроводимость. Электрический ток в вакууме. Вакуумный диод и триод. Электролиз. Законы Фарадея.

Магнитное поле. Магнитное поле в вакууме. Магнитная индукция. Интенсивность магнитного поля. Закон Био-Савара-Лапласа Закон Ампера. Магнитная постоянная. Циркуляция вектора магнитной индукции в вакууме. Магнитное поле движущегося заряда. Лоуренс Пауэр. Как работают масс-спектрометр и электронный микроскоп.

Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило объектива. Генераторы переменного тока. Индуктивность. Феномен самоиндукции. Энергия магнитного поля.

Магнитное поле в веществе. Магнитный момент атома. Магнитная проницаемость. Парамагнетизм. Диамагнетизм. Ферромагнетизм.

Электрические брызги и волны. Дифференциальное уравнение удельного электрического тока в цепи. Гасящие и принудительные брызги. Резонанс напряжения.

Переменный ток. Закон Омео. Емкость переменного тока. Трансформер. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Генерация электромагнитных волн.

Оптика. Волновая и корпускулярная природа света Фотометрия. Основные законы фотометрии. Световые помехи. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракционная решетка. Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. Распространение света в анизотропных средах. Двойное преломление. Интерференция поляризованного света. Гипотеза Френеля. Эффект Фарадея. Световая дисперсия. Основы теории электронной дисперсии. Термическое воздействие. Закон Кирхгофа. Абсолютно черное тело. Фотоэлектрический эффект. Явление фотоэффекта. Энергия и импульс фотона. Инцидент в Комptonе. Легкое давление. Волновая корпускулярная двойственность. Отношение неопределенностей.

Атомная физика. Законы в атомных спектрах. Модель атома Томсона и Резерфорда. постулаты Бора. Лазер.

Ядерная физика. Состав ядра атома. Спин и магнитный момент ядра. Элементарные частицы Современная система элементарных частиц.

ЛИТЕРАТУРА

1. Стрелков С.П.Механика: Учеб. Пособие М.Наука. 1975.- 559с.
2. Савельев И.В. Курс физики. Т. 1-3. СПб., М.: Издательство «Лань», 2008
3. Трофимова Т.И. Курс физики. М.: Высшая школа, 2010.-478 с.
4. Детлаф А.А., Яворский Б .М. Курс физики. М.: Высшая школа, 2009.
5. Яворский Б.М., Пинский А.А. Основы физики. т.1,2, М.: Наука, 2009

6. Тлеснин Р.В. Молекулярная физика. Учеб. пособие для университетов. М.Высшая школа. 1973, 360 с.
7. Матвеев А.Н. Молекулярная физика: Учеб. пособие для студентов вузов /А.Н. Матвеев.- 3-е изд.- М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и образование», 2006.-360 с.- (Классический университетский учебник.)
8. Кикоин И.К., Кикоин А.К. Молекулярная физика. М.Наука. 1976, 559 с.
9. Калашников С.Г.Электричество:Учебник. М.: Наука,1985.-592 с.
10. Волькенштейн В.С. СВолькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики.Изд.3-е.-СПб.:Книжный мир, 2008.-328 с.
11. Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики для втузов.-3-е изд..- М.:ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век»:ООО «Издательство «Мир и Образование», 2005.- 384 с.
12. Иродов И.Е. Задачи по общейфизике: Учебное пособие.-СПб.: Издательство «Лань», 2001.- 416 с.

**Образовательная программа
по предмету «Медицинская физика и математика» для специальностей 1-
790104, 1-790107. медицинский факультет**

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов системных знаний о физических свойствах и физических процессах, протекающих в биологических объектах, в том числе человеческом организме, необходимым как для обучения другим учебным дисциплинам, так и для непосредственного формирования врача.

При этом задачами дисциплины являются:

- приобретение студентами методологической направленности, существенной для решения проблем доказательной медицины;
- формирование у студентов логического мышления, умения точно формулировать задачу, способность вычленять главное и второстепенное, умения делать выводы на основании полученных результатов измерений;
- приобретение студентами умения делать выводы на основании полученных результатов измерений;
- изучение разделов прикладной физики, в которых рассматриваются принципы работы и возможности медицинской техники, применяемой при диагностике и лечении (медицинская физика);
- изучение элементов биофизики: физические явления в биологических системах, физические свойства этих систем, физико-химические основы процессов жизнедеятельности;

– формирование навыков изучения научной литературы; – обучение студентов технике безопасности при работе с медицинским оборудованием.

Основы математического анализа. Производные и дифференциалы. Применение методов дифференциального исчисления для анализа функций. Производные сложных функций. Правила интегрирования. Вычисление неопределенных и определённых интегралов. Методы решения дифференциальных уравнений первого порядка с разделяющимися переменными.

Основы теории вероятностей и математической статистики. Понятие о доказательной медицине. Случайное событие. Определение вероятности (статистическое и классическое). Понятие о совместных и несовместных событиях, зависимых и независимых событиях. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Непрерывные и дискретные случайные величины. Распределение дискретных и непрерывных случайных величин, их характеристики: математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратичное отклонение. Нормальный и экспоненциальный законы распределения непрерывных случайных величин. Функция распределения. Плотность вероятности. Стандартные интервалы. Основы математической статистики. Генеральная совокупность и выборка. Объём выборки, репрезентативность. Статистическое распределение (вариационный ряд). Гистограмма. Характеристики положения (мода, медиана, выборочная средняя) и рассеяния (выборочная дисперсия и выборочное среднее квадратическое отклонение). Оценка параметров генеральной совокупности по характеристикам её выборки (точечная и интервальная). Доверительный интервал и доверительная вероятность. Сравнение средних значений двух нормально распределенных генеральных совокупностей.

Механика жидкостей и газов. Биомеханика. Акустика. Физические методы, как объективный метод исследования закономерностей в живой природе. Значение физики для медицины. Механические волны. Уравнение плоской волны. Параметры колебаний и волн. Энергетические характеристики. Эффект Доплера. Дифракция и интерференция волн. Звук. Виды звуков. Спектр звука. Волновое сопротивление. Объективные (физические) характеристики звука. Субъективные характеристики, их связь с объективными. Закон Вебера-Фехнера. Ультразвук, физические основы применения в медицине. Физические основы гемодинамики. Вязкость. Методы определения вязкости жидкостей. Стационарный поток, ламинарное и турбулентное течения. Формула Ньютона, ньютоновские и неニュтоновские жидкости. Формула Пуазейля. Число

Рейнольдса. Гидравлическое сопротивление в последовательных, параллельных и комбинированных системах трубок. Разветвляющиеся сосуды. Закон Гука. Модуль упругости. Упругие и прочностные свойства костной ткани. Механические свойства тканей кровеносных сосудов.

Процессы переноса в биологических системах. Биоэлектрогенез. Биологические мембранны и их физические свойства. Виды пассивного транспорта. Уравнения простой диффузии и электродиффузии. Уравнение Нернста Планка. Понятие о потенциале покоя биологической мембранны. Равновесный потенциал Нернста. Проницаемость мембран для ионов. Модель стационарного мембранныго потенциала Гольдмана-Ходжкина-Каца. Понятие об активном транспорте ионов через биологические мембранны. Механизмы формирования потенциала действия на мембранах нервных и мышечных клеток.

Электрические и магнитные свойства тканей и окружающей среды. Процессы, происходящие в тканях под действием электрических токов и электромагнитных полей. Частотная зависимость порогов ощущимого и неотпускающего токов. Пассивные электрические свойства тканей тела человека. Эквивалентные электрические схемы живых тканей. Полное сопротивление (импеданс) живых тканей, зависимость от частоты. Электрический диполь. Электрическое поле диполя. Токовый диполь. Электрическое поле токового диполя в неограниченной проводящей среде. Представление о дипольном эквивалентном электрическом генераторе сердца, головного мозга и мышц. Модель Эйтховена. Генез электрокардиограмм в трех стандартных отведениях в рамках данной модели.

Основы медицинской электроники. Основные понятия медицинской электроники. Безопасность и надежность медицинской аппаратуры. Особенности сигналов, обрабатываемых медицинской электронной аппаратурой и связанные с ними требования к медицинской электронике. Принцип действия медицинской электронной аппаратуры (генераторы, усилители, датчики). Техника безопасности при работе с электрическими приборами.

Оптика. Геометрическая оптика. Явление полного внутреннего отражения света. Рефрактометрия. Волоконная оптика. Оптическая система глаза. Микроскопия. Специальные приемы микроскопии. Волновая оптика. Дифракционная решетка. Дифракционный спектр. Разрешающая способность оптических приборов (дифракционной решетки, микроскопа). Поляризация света. Способы получения поляризованного света. Поляризационная микроскопия. Оптическая активность. Поляриметрия. Взаимодействие света с веществом. Рассеяние

света. Поглощение света. Закон Бугера-ЛамбертаБэра. Оптическая плотность. Тепловое излучение. Характеристики и законы теплового излучения. Спектр излучения чёрного тела. Излучение Солнца. Физические основы тепловидения.

Квантовая физика, ионизирующие излучения. Электронные энергетические уровни атомов и молекул. Оптические спектры атомов и молекул. Спектрофотометрия. Люминесценция. Закон Стокса для фотолюминесценции. Спектры люминесценции. Спектрофлуориметрия. Люминесцентная микроскопия. Лазеры и их применение в медицине. Понятие о фотобиологических процессах. Избирательность действия света, спектры действия фотобиологических процессов. Медицинские эффекты видимого и ультрафиолетового излучения. Рентгеновское излучение. Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом, физические основы применения в медицине. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Взаимодействие α -, β - и γ -излучений с веществом. Радиолиз воды. Механизмы действия ионизирующих излучений на организм человека. Дозиметрия ионизирующего излучения. Поглощенная, экспозиционная и эквивалентная дозы. Радиационный фон. Защита от ионизирующего излучения. Физические основы интроскопии: рентгеновская компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, позитрон-эмиссионная томография.

Биологическая термодинамика. Общие закономерности превращений энергии, их связь с обменом и транспортом веществ, а также проблемы устойчивости и эволюции биологических систем. Основные физические понятия термодинамики. Понятие энергия, Понятие работы в термодинамике. Законы термодинамики.

Основы атомной и ядерной физики. Радиоактивность, ее виды. Строение атомного ядра, условное обозначение ядра атома. Виды радиоактивного распада. Основные характеристики взаимодействия ионизирующего излучения с веществом. Основы дозиметрии. Общее представление о ядерной медицине. Использование радионуклидов в медицине. Дозиметрия .Предельно допустимая доза облучения

ЛИТЕРАТУРА

1. Ремизов А. Н.: Медицинская и биологическая физика: учебник для мед. вузов.- 3 – 7 изд.-М.: 1999 – 2007.
2. Ремизов А.Н. и др.: Медицинская и биологическая физика: учебник для медицинских вузов. – 7-е изд., М.: Дрофа, 2007. – 558 с.
3. Антонов В.Ф.: Курс лекций для студентов медицинских вузов: учебное пособие. – 3-е изд., М.: ГЭОТАР – Медиа, 2006. – 236 с.

4. Физика и биофизика: учебник для медицинских вузов. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2008. - 472 с.
5. Самойлов В.О. Медицинская биофизика: учебник для вузов. – 2-е изд., испр. и доп., СПб.: Спецлит, 2007. – 560 с. 6. Волобуев А.Н. Основы медицинской и биологической физики. – Самара: ОАО «Издательство «Самарский дом печати», 2008. – 760 с. б)
6. Гаврилов В.В., Соколов Д.В.: Введение в курс медицинской аппаратуры: Пособие для студентов медицинских университетов. – СПб.: СПбГМУ, 1998. – 83 с.
7. Соколов Д.В. и др.: Некоторые понятия теории ошибок: Пособие для студентов медицинского университета. – СПб.: СПбГМУ, 1999. – 26 с.
8. Соколов Д.В. и др.: Ультразвук в медицине: основы биофизики, применение. – СПб.: СПбГМУ, 1997. – 62 с.
9. Лазеры в медицине: Теоретические и практические основы. – СПб.: СПбГМУ, 1998. – 108 с.
10. Введение в биологическую термодинамику: Учебное пособие. – Л.: И ЛМИ, 1991. - 34 с.
11. Краткие основы физики ионизирующего излучения, применение его в медицине и нормирование: Пособие для студентов медицинских вузов: - СПб.: СПбГМУ, 2001. – 60 с.
12. Соколов Д.В. и др.: Краткие основы математики для решения конкретных задач медицины и биологии: Пособие для студентов 1 курса лечебного и стоматологического факультетов. – СПб.: СПбГМУ, 2000. – 61 с.
13. Соколов Д.В., Марущак В.А. Основы теории вероятностей и математической статистики: Пособие для студентов 1 курса стоматологического факультета и факультета высшего сестринского образования. – СПб.: СПбГМУ, 2007. – 56 с.

**Барномаи таълимӣ
аз фанни «Физикаи тиббӣ ва математика» барои ихтиносҳои 1-790104, 1-
790107. Факултети тиббӣ**

Мақсади азхудкунии фан ташакқул додани донишҳои системавии донишҷӯён дар бораи хосиятҳои физикӣ ва равандҳои физикӣ дар обьектҳои биологӣ, аз ҷумла дар бадани инсон, ки ҳам барои таълими дигар фанҳои таълимӣ ва ҳам барои ташаккули бевоситаи духтур зарур аст.

Дар баробари ин вазифаҳои фан аз инҳо иборатанд:

- аз ҷониби донишҷӯён аз худ намудани самти методие, ки барои ҳалли

проблемаҳои тиббӣ зарур аст;

- ташаккули тафаккури мантиқии донишҷӯён, маҳорати дақиқ тартиб додани масъала, маҳорати ҷудо кардани чизи асосӣ ва дуюмдараҷа, маҳорати хулоسابарорӣ аз рӯи натиҷаҳои андозагирий;
- азхудкунии донишҷӯён ва аз рӯи натиҷаҳои ҷенқуниҳо хулоса баровардан;
- омӯзиши фаслҳои физикаи амалӣ, ки принципҳои кор ва имкониятҳои таҷҳизоти тиббиеро, ки дар таҳхис ва табобат истифода мешаванд (физикаи тиббӣ);
- омӯзиши элементҳои биофизика: ҳодисаҳои физикӣ дар системаҳои биологӣ, ҳосиятҳои физикии ин системаҳо, асосҳои физикӣ ва химиявии равандҳои ҳаёт;
- ташаккул додани малакаи омӯзиши адабиёти илмӣ;
- таълим додани донишҷӯён оид ба қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми кор бо таҷҳизоти тиббӣ.

Асосҳои таҳлили математикӣ. Ҳосилаҳо ва дифференсиалҳо. Истифодаи усулҳои ҳисобкунии дифференсиалӣ барои таҳлили функцияҳо. Ҳосилаҳои функцияҳои мураккаб. Қоидаҳои интегронӣ. Ҳисоб кардани интегралҳои номуайян ва муайян. Усулҳои ҳалли муодилаҳои дифференсиалии дараҷаи якум бо тағирёбандаҳои ҷудошаванд.

Асосҳои назарияи эҳтимолият ва омори математикӣ. Консепсияи тибии ба далелҳо асосёфта. Ҳодисаи тасодуфӣ. Таърифи эҳтимолият (оморӣ ва классикӣ). Мағҳуми ҳодисаҳои муштарак ва номувоғиқ, рӯйдодҳои вобаста ва мустақил. Теоремаҳои ҷамъ ва зарби эҳтимолиятҳо. Тағийирёбандаҳои тасодуфии доимӣ ва дискретӣ. Тақсимоти тағийирёбандаҳои тасодуфии дискретӣ ва доимӣ, ҳусусиятҳои онҳо: интизории математикӣ, дисперсия. Қонунҳои муқаррарӣ ва экспоненсиалии тақсимоти тағийирёбандаҳои тасодуфии доимӣ. Функцияи тақсимот. Зичии эҳтимолият. фосилаҳои стандартӣ. Асосҳои омори математикӣ. Тақсимоти оморӣ (силсилаи вариантҳо). Диаграммаи бар. Ҳусусиятҳои мавқеъ (режим, медиан, миёнаи интиҳоб) ва дисперсия (дисперсияи намуна ва инҳирофи стандартии намуна). Баҳодиҳии параметрҳои шумораи умумии аҳолӣ аз рӯи ҳусусиятҳои интиҳоби он (нуқта ва фосила). Фосилаи эътимод ва эҳтимолияти эътимод.

Механикаи моеъҳо ва газҳо. Биомеханика. Акустика. Усулҳои физикӣ ҳамчун усули объективии омӯзиши қонуниятиҳои табиати зинда. Арзиши физика барои тиб. Мавҷҳои механикӣ. Муодилаи мавчи ҳамвор. Параметрҳои лаппишҳо ва мавҷҳо. Ҳусусиятҳои энергетикӣ. Эффекти

(Таъсири) доплер. Дифраксия ва интерференсия мавҷҳо. Садо. Намудҳои садоҳо. Спектри садо. Муқовимати мавҷ. Хусусиятҳои объективии (физикӣ) садо. Хусусиятҳои субъективӣ, робитаи онҳо бо объективӣ. Қонуни Вебер-Фехнер. УЗИ, асосҳои физикии татбиқ дар тиб. Асосҳои физикии гемодинамика. Вискозӣ. Усулҳои муайян кардани часпакии моеъҳо. Ҷараёни статсионарӣ, ҷараёни ламинарӣ ва турбулентӣ. Формулаи Нютон, моеъҳои Нютонӣ ва ғайри Нютонӣ. Формулаи Пуазейл. Адади Рейнольдс. Муқовимати гидравликӣ дар системаҳои қубурҳои пайдарпай, мувозӣ ва омехта. Рангҳои шоҳадор. Қонуни Гук. Модули эластикӣ. Хусусиятҳои эластикӣ ва мустаҳкамии бофтаи устухон. Хусусиятҳои механикии бофтаҳои рагҳои хун.

Равандҳои интиқол дар системаҳои биологӣ. Биоэлектрогенез. Мембранаҳои биологӣ ва ҳосиятҳои физикии онҳо. Намудҳои нақлиёти пассивӣ. Муодилаҳои диффузияи оддӣ ва электродиффузия. Муодилаи Нернст-Планк. Консепсияи потенсиали оромии мембранаи биологӣ. Потенсиали мувозинати Нернст. Гузариши мембрана барои ионҳо. Модели потенсиали мембранаи статсионарии Голдман-Ходжкин-Катс. Консепсияи интиқоли фаъоли ионҳо тавассути мембранаҳои биологӣ. Механизмҳои ташаккули потенсиали амал дар мембранаҳои ҳуҷайраҳои асаф ва мушакҳо.

Хусусиятҳои электрӣ ва магнитии бофтаҳо ва муҳити зист. Равандҳое, ки дар бофтаҳо дар зери таъсири ҷараёнҳои электрӣ ва майдонҳои электромагнитӣ ба амал меоянд. Вобастагии басомади остонаи ҷараёнҳои эҳсосшаванда ва ҷудонашаванда. Хусусиятҳои электрии пассивии бофтаҳои бадани инсон. Схемаҳои электрии эквивалентии бофтаҳои зинда. Муқовимати умумии (импеданс) бофтаҳои зинда, вобастагии басомад. Диполи электрӣ. Майдони электрии дипол. Майдони электрии диполи ҷараёнӣ дар муҳити гузаронандай бемаҳдуд. Идеяи як генератори электрии эквиваленти диполии дил, майна ва мушакҳо. Модели Эйнховен. Генези электрокардиограммаҳо дар се пешбари стандартӣ дар доираи ин модел.

Асосҳои электроникаи тиббӣ. Мағҳумҳои асосии электроникаи тиббӣ. Бехатарӣ ва эътиомнокии таҷҳизоти тиббӣ. Хусусиятҳои сигналҳои коркарди таҷҳизоти электронии тиббӣ ва талаботҳои марбут ба электроникаи тиббӣ. Принципи кори таҷҳизоти электронии тиббӣ (генераторҳо, қувватдиҳандажо, датчикҳо). Қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми кор бо асбобҳои электрӣ.

Оптика. Оптикаи геометрӣ. Ҳодисаи инъикоси пурраи дохилии рӯшной.

Рефрактометрия. нахи оптикӣ. Системаи оптикии чашм. Микроскопия. Усулҳои маҳсуси микроскопӣ. Оптикаи мавҷӣ. Панҷараи дифраксионӣ. Спектри дифраксионӣ. Резолюцияи асбобҳои оптикӣ (панҷараи дифраксионӣ, микроскоп). Поляризатсияи рӯшной. Усулҳои ба даст овардани нури поляризатсияшуда. Микроскопияи поляризатсия. Фаъолияти оптикӣ. Поляриметрия. Таъсири мутақобилаи рӯшной бо модда. Парокандашавии рӯшной. Фурӯбурди рӯшной. Қонуни Бугер-Ламберт Беэр. Зичии оптикӣ. Радиатсияи гармидиҳӣ. Ҳусусиятҳо ва қонунҳои афканишоти ҳароратӣ. Спектри афканишоти ҷисми сиёҳ. Афканишоти Офтоб. Асосҳои физикии гармидиҳӣ.

Физикаи квантӣ. Афканишоти ионизатсияшуда. Савияи энергияи электронии атомҳо ва молекулаҳо. Спектрҳои оптикии атомҳо ва молекулаҳо. Спектрофотометрия. Люминесценсия. Қонуни Стокс барои фотолюминесценсия. Спектрҳои люминесценсия. Спектрофлюориметрия. Микроскопияи люминесентӣ. Лазерҳо ва татбиқи онҳо дар тиб. Фаҳмиши равандҳои фотобиологӣ. Интихоби таъсири рӯшной, спектрҳои амали равандҳои фотобиологӣ. Таъсири тибии афканишоти дидашаванда ва ултрабунафш. Афканишоти рентгенӣ. Ҳамтаъсироти афканишоти рентгенӣ бо модда, асосҳои физикӣ ва истифода дар тиб. Радиоактивият. Қонуни коҳиши радиоактивӣ. Таъсири мутақобилаи α -, β - ва γ -афканишот бо модда. Радиолизи об. Механизмҳои таъсири афканишоти ионизатсиякунанда ба бадани инсон. Дозиметрияи афканишоти радиатсионӣ. Дозаи фурӯбурд, экспозиция ва вояи эквиваленти. Заминаи радиатсионӣ. Муҳофизат аз афканишоти ионизатсиякунанда. Асосҳои физикии интроскопия: томографияи компьютерии рентгенӣ, томографияи магнитии резонансӣ, томографияи позитронӣ эмиссионӣ.

Термодинамикаи биологӣ. Қонунияти умумии табдили энергия ва алоқаи он бо мубодила ва интиқоли модда, инчунин масъалаҳои устуворӣ ва эволютсияи системаҳои биологӣ. Мағҳумҳои асосии физикии термодинамика. Мағҳуми энергия, мағҳуми кор дар термодинамика. Қонунҳои термодинамика.

Асосҳои физикаи атомӣ ва ядроӣ. Радиоактивият, навъҳои он. Сохтори ядрои атом, рамзи ядрои атом. Намудҳои таназзули радиоактивӣ. Ҳусусиятҳои асосии таъсири мутақобилаи шуоъҳои иондоркунанда бо модда. Асосҳои дозиметрия. Идеи умумии тибии ядроӣ. Истифодаи радионуклидҳо дар тиб. Дозиметрия Микдори максималии иҷозатдодашудаи радиатсионӣ.

АДАБИЁТ

1. Ремизов А. Н.: Медицинская и биологическая физика: учебник для мед. вузов.- 3 – 7 изд.-М.: 1999 – 2007.
2. Ремизов А.Н. и др.: Медицинская и биологическая физика: учебник для медицинских вузов. – 7-е изд., М.: Дрофа, 2007. – 558 с.
3. Антонов В.Ф.: Курс лекций для студентов медицинских вузов: учебное пособие. – 3-е изд., М.: ГЭОТАР – Медиа, 2006. – 236 с.
4. Физика и биофизика: учебник для медицинских вузов. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2008. - 472 с.
5. Самойлов В.О. Медицинская биофизика: учебник для вузов. – 2-е изд., испр. и доп., СПб.: Спецлит, 2007. – 560 с. 6. Волобуев А.Н. Основы медицинской и биологической физики. – Самара: ОАО «Издательство «Самарский дом печати», 2008. – 760 с. б)
6. Гаврилов В.В., Соколов Д.В.: Введение в курс медицинской аппаратуры: Пособие для студентов медицинских университетов. – СПб.: СПбГМУ, 1998. – 83 с.
7. Соколов Д.В. и др.: Некоторые понятия теории ошибок: Пособие для студентов медицинского университета. – СПб.: СПбГМУ, 1999. – 26 с.
8. Соколов Д.В. и др.: Ультразвук в медицине: основы биофизики, применение. – СПб.: СПбГМУ, 1997. – 62 с.
9. Лазеры в медицине: Теоретические и практические основы. – СПб.: СПбГМУ, 1998. – 108 с.
10. Введение в биологическую термодинамику: Учебное пособие. – Л.: И ЛМИ, 1991. - 34 с.
11. Краткие основы физики ионизирующего излучения, применение его в медицине и нормирование: Пособие для студентов медицинских вузов: - СПб.: СПбГМУ, 2001. – 60 с.
12. Соколов Д.В. и др.: Краткие основы математики для решения конкретных задач медицины и биологии: Пособие для студентов 1 курса лечебного и стоматологического факультетов. – СПб.: СПбГМУ, 2000. – 61 с.
13. Соколов Д.В., Марущак В.А. Основы теории вероятностей и математической статистики: Пособие для студентов 1 курса стоматологического факультета и факультета высшего сестринского образования. – СПб.: СПбГМУ, 2007. – 56 с.

**ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН
ФАКУЛТЕТИ ФИЗИКА
КАФЕДРАИ АСТРОНОМИЯ**

**БАРНОМАҲОИ НАМУНАВИИ ТАЪЛИМИИ
КАФЕДРАИ АСТРОНОМИЯ**

Барномаи намунавии таълимӣ барои ихтисосҳои 1-02050405 «Астрономия», 1-3101040103 «Физикаи умумӣ», 1-33010300 «Радиоэкология» ва 1-3102010209 «Метеорология ва иқлиминосӣ» таҳия ва мураттаб карда шудааст.

Мураттиб: мудири кафедраи астрономия номзади илмҳои физикаю математика, дотсент Сафаров А.Ф.

Барномаи намунавии таълимӣ дар ҷаласаи кафедраи астрономияи факултети физикии ДМТ баррасӣ ва муҳокима шудааст. Суратҷаласаи №4_ аз «21» 12 соли 2022

Барномаи намунавии таълимӣ дар шӯрои илмӣ-методии факултети физикии ДМТ баррасӣ ва муҳокима шудааст.

Суратҷаласаи №_4_ аз «22»_12__ соли 2022

Барномаи намунавии таълимӣ дар шӯрои илмӣ-методии ДМТ муҳокима ва тасдиқ шуда, барои истифода дар раванди таълими факултети физика пешниҳод шудааст.

Суратҷаласаи №_4/6_ аз «27»_12 соли 2022

ДУШАНБЕ – 2023

ПЕШГУФТОР

Барномаи таълимии астрономия мувофиқи стандарти давлатии таълимии ихтисос ва барномаи таҳсилот бо қарори Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст, таҳия гаштааст. Барномаи бакалавриат аз рӯи ихтисоси 1-02 05 04 05-Астрономия тибқи Шаҳодатномаи АУ №0000920 аз 08.08.2019 аз ҷониби Ҳадамоти давлатии назорат дар соҳаи маориф (хозира Агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон) аккредитатсия шудааст. Инчунин барномаи таълимии астрономия бо назардошти Иҷозатномаи Вазорати Маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳуқуқи пешбуруди фаъолияти таълими таҳти рақами АУ №0002496, бо фармоиши Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 марта соли 2018, №1072, доир ба пешбуруди фаъолияти таълими дар соҳаи таҳсилоти олии касбӣ, таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълими ва таҳсилоти иловаги аз рӯи ихтисоси 1-02 05 04 05 - астрономия дар зинаи бакалавр ва магистратура, инчунин дар зинаи докторантурা аз рӯи ихтисос (PhD) 6D06100-Астрономия иҷозат дода шудааст.

Барномаи таълимии ихтисоси астрономия бори аввал 26 ноябри соли 2002 ва баъдан 28 декабря соли 2009, таҳти рақами №4 Шурои олимони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон таҳия шуда буданд. Дар ин муддат нақшаҳои таълимии ихтисос ҷандин маротиба дигар шуда, гузариш ба шакли таҳсили бисёргинағӣ ба амал омад.

Бо назардошти эълон гардидани солҳои 2020-2040, бистсолаи омӯзиш ва рушди илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 январи соли 2021, № 1445, Стратегияи рушди Донишгоҳи милли Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 бо қарори Шурои олимони ДМТ аз 26 февраля соли 2021, №8 ва тибқи нақшай чорабинии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (аз 14 апрели соли 2020) ҷиҳати амалий намудани дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, зимни мuloқot бо кормандони соҳаҳои илму маориф ва аҳли эҷоди мамлакат аз 18 марта соли 2020 қафедраи астрономия дар партави ин нақша – чорабиниҳо тасмим гирифтааст, ки барномаи таълимии астрономияро таҳия намояд.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи маорифро самти афзалиятнок шуморида, соҳаи астрономияро яке аз илмҳои тарақиунанда ҳисоб менамояд.

Заминаҳои пайдоиш ва рушди астрономияи давраи қадимаи Тоҷикистонро силсила расадхонаҳои офтобии Помири Шарқӣ, ки таърихи пайдоishi беш аз 2500 сола доранд, гувоҳӣ медиҳанд. Ин расадхонаҳо давр давраи Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои 1990-2000 аз тарафи бостоншиноси маъруфи тоҷикистонӣ Бубнова В.М. ва сарҳодими калони илмии Институти астрофизикаи АМИТ Коновалова Н.А. ошкор карда шудаанд, ки имрӯзҳо дар ҷаҳон ҳамчун Стоунхенҷи Тоҷикистон маъмулу маъруф аст.

Астрономия бо талаботи моддии инсоният пайдо гашта, кӯҳантарин илм ба шумор рафта, давра ба давра ривоҷ ёфтааст. Астрономияи давраи қадимро мушоҳидаҳо ташкил медоданд, ки асосан навъҳои гуногуни тақвим бо назардошти ҳаракати ҷирмҳои мунир (Офтоб, Мox, сайёраҳо ва ситораҳои равшан) дар маҳаллаҳои гуногун аз тарафи олимон тадбик карда шуда буданд.

Астрономияи имрӯза бисёрҷанбаъ шуда, дар сарҳади илмҳо бо дигар фанҳо - математика, физика, химия, геология, биология алоқаи зич барқарор намудааст. Ин аст, ки истифодаи фотография, спектр, полиризатсия (қутбиятсанҷӣ), мушоҳидаҳои рақамӣ, мушоҳидаҳои кайҳонӣ ва дигар навъи мушоҳидаҳо, астрофизикаи имрӯзаро муосир гардонида истодааст. Имрӯзҳо барои тадқиқотҳои ҷирмҳо на танҳо телескопҳои оптикаӣ, инчунин радиотелескопҳо дар тамоми соҳаҳои дарозии мавҷҳо аз нано то метрҳо васеъ истифода бурда истодаанд.

Омӯзиши астрономия дар донишгоҳҳои олии кишвар аз солҳои 60-уми қарни гузашта оғоз гардидааст. Сараввал дар Доғонишишгоҳи миллии Тоҷикистон ва баъдан дар Доғонишишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистонд ба номи С.Айнӣ шуъбаи астрофизика мавҷуд буд. Баъд аз Истиқлолият ба даст овардани Ҷумҳурии Тоҷикистон зарур шуморида шуд, ки ихтисоси астрономия дар Доғонишишгоҳи олий кӯшода шавад. Ҳоло ба таълими астрономия дар Доғонишишгоҳи миллии Тоҷикистон (ихтисоси астрономия дар назди кафедраи астрономия, бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 июли соли 1999 №13/4-16.1-2 дар назди факултети физика), Доғонишишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистонд ба номи С.Айнӣ (шуъбаи физика-астрономия, дар назди кафедраи физикаи назариявӣ, Доғонишишгоҳи давлатии шаҳри Боҳтар ба номи Н.Хисрав (шуъбаи астрономия дар назди кафедраи методикаи таълими физика) ва Доғонишишгоҳи давлатии шаҳри Ҳоруг ба номи М.Назаршоев (ихтисоси астрономия, дар назди кафедраи физикаи умумӣ) машғул мебошанд. Ҳоло аксар кафедраҳои номбурда на танҳо китобҳои дарсӣ инчунин барномаҳои таълими низ надоранд. Умединор ҳастем, ки барномаи

таълимии мазкур замина мегузорад, ки рушди астрономия дар Тоҷикистон, асосан таълими он дар ДМТ вусъат баҳшида шавад.

Соҳтори Барнома аз барномаҳои намунавии пештара қуллан фарқ дошта ба чор фасл ҷудо шудааст:

15. Барномаи фанҳои умумикасбӣ;
16. Барномаи фанҳои интихобӣ;
17. Барномаи фанҳои таҳассусӣ;
18. Барномаи фанҳои ихтисосии гайриастрономӣ.

Фанҳои таълимие, ки ба ҳар як фасл марбустанд дар мундариҷаи Барномаҳо муфассал зикр гардида, маълумоти пурраи барномаи таълимий дар фаслҳои муайян дарҷ шудааст.

Вобаста ба барномаи мазкур силлабусҳои фаннӣ тартиб дода шуда, тадриси мавзӯъҳо баён мегардад ва теъдоди соатҳои ба он маҳсуб (лексия, аамалӣ ва ё лабораторӣ) нишон дода мешаванд. Тартиб ва пайдарпайии гузориши мавзӯъ ва фаслҳои ҷудогонаи он вобаста ба шароити муассисаҳои олии қасбӣ метавонад тағиیر ёбад. Агар фанҳои таълимий ба гайр аз дарсҳои лексионӣ дорои машғулиятҳои лабораторӣ ва амалӣ бошанд, он гоҳ барномаи корӣ бояд нақшай мушаххаси масоили мавриди омӯзиши ин дарсҳоро дарбар гирифта, тартиби иҷроиш ва тақсимоти соатҳоро пешбинӣ намояд.

Мазмун ва теъдоди масоили дар дарсҳои лабораторӣ ва амалӣ иҷрошавандаро кафедра мутобиқ ба барномаи намунавӣ ва бо назардошли шароити муассисаҳои олии қасбӣ, самти анҷом додани таҳқиқоти илмӣ таъин мекунанд. Баъзе аз мавзӯъҳо, албатта вобаста ба шароит: таъмин будани муассисаи таълимий бо мутахassisсон ва омӯзгорони соҳибтаҷриба, инчунин мавҷудияти маводу дастгоҳҳо ва корхонаҳои таҷрибаомӯзӣ омӯзиши амиқро талаб менамоянд, бинобар ин дар барномаҳои корӣ ин масоил бояд мавриди арзёбӣ қарор гирад.

ФАСЛИ I. БАРНОМАИ ФАНҲОИ УМУМИКАСБӢ

Барномаи таълимий аз фанни “Астрономияи умумӣ”

САРСУХАН

Мақсади таълими Астрономия ба донишҷӯён додани донишҳои замонавӣ оид ба ҳаракат, соҳтор, пайдоиш ва инкишофи объектҳо ва

системаҳои мураккаби кайҳонӣ ва табадуллоти онҳо, методҳо ва олотҳои тадқиқот ва роҳҳои истифодабарии донишҳои астрономӣ мебошад.

Астрономия имрӯзҳо бисёrmавча гаштааст. Объектҳои кайҳонӣ бо ёрии расадхонаҳои рӯизаминиӣ, стансияҳо ва расадхонаҳои кайҳонӣ, методҳою техникаи сифатан нав омӯхта мешаванд. Барои тадқиқоти хусусиятҳои ин объектҳо мутахассисон бояд мақсад ва вазифаҳои асосии илми астрономияро хуб дарк кунанд, дар соҳаҳои астрономия, физика, математика, химия, биология, геология, техника, информатикаю компютерҳо ва дигар соҳаҳо донишҳои мукаммал дошта бошанд ва онҳоро дар амал истифода бурда тавонанд.

Барои иҷрои ин вазифаҳо мутахассисон бояд оид ба объектҳои кайҳонӣ ва методҳои тадқиқоти онҳо донишҳои замонавӣ гиранд ва малакаҳои хуби корӣ пайдо кунанд. Таълим ба тарзи лексияҳо, корҳои лабораторӣ ва амалиӣ, мушоҳидаҳои астрономӣ, семинарҳо - маърӯзаҳои донишҷӯён гузаронида мешавад. Нақшаҳои кории дарсҳои лексионӣ, лабораторӣ, амалиӣ ва семинарҳоро кафедра тартиб медиҳад. Тафтиши сатҳи дониши донишҷӯён ба тарзи санчиш ва имтиҳон гузаронида мешавад.

Муқаддима. Пайдоиши илми астрономия ва даврҳои асосии инкишофи он. Мақсад ва вазифаҳои астрономия. Қисмҳои асосии астрономия. Кайҳон ва соҳтори он. Бурҷҳо, ишора ва номгӯзории онҳо. Мавқеъи ситораҳо дар бурҷҳо ва ишоракуни онҳо. Ҳаракати зоҳирӣ (чашмдид) Офтоб ва ситораҳо.

Таърихи астрономия. Маълумотҳои астрономӣ дар дастнависҳои мардумони Чин, Миср, Осиёи марказии қадим. Заминаҳои пайдоиши тақвимҳо. Тақвими Майя. Тасвири Кайҳон дар Авасто, Астрономияи Юнони қадим. Саҳми Афлотун, Арасту, Аристарх, Птолемей ва дигар олимон дар рушди астрономия. Ақидаҳои офтобмарказии Аристарх. Ҳиппарҳ ва мағҳумҳои эпитсиклу деферент. Системаи заминмарказаии Птолемей. Зичҳои ситорагӣ. Астрономияи мардуми Ҳиндустон. Астрономия дар давраи хилофати араб. Мактаби илмии Бағдод. А. Суфӣ ва “Сувар-ул-кавокиб-ас-собита”. Астрономия дар давраи Сомониён. Тадқиқотҳои А. Берунӣ. А. Хуҷандӣ, Сино, Н. Тусӣ, У.Хайём ва амсолони онҳо. Расадхонаҳои астрономӣ. Судси Фахрӣ. Зичҳои астрономӣ. Тасаввуроти Кайҳон аз нигоҳи олимони Шарқ. Ривоҷи астрономия дар Аврупо. Низоми офтобмарказии Олам. Мушоҳидаҳои Т.Браге, И.Кеплер ва қонуни ҳаракати сайёраҳо. Г.Галилей, X.Хюгенс ва И.Нютон. Истифодаи телескоп барои мушоҳидаи цирмҳо. Лаплас ва Лагранж – ақидаҳои космологӣ. Фотография (аккосӣ) дар астрономия, мушоҳидаҳои спектрӣ ва таҳлилӣ онҳо. Эйнштейн ва принсипҳои космологӣ. Саҳми

Фридман ва Ҳаббл. Лағзиши сурхи галактикаҳо. Тадқиқотҳои кайхонӣ. Астрономия дар Тоҷикистон (давраҳои Шуравӣ ва Истиқлолият).

Астрономияни кура. Системаи координатаҳои ҷуғрофӣ. Системаи координатаҳои осмонӣ. Системаи координатаҳои эклиптикӣ. Системаи координатаҳои галактикӣ. Ҳаракати шаборӯзии кураи осмонӣ. Ҳаракати зоҳирӣ Офтоб ва ситораҳо. Муайян намудани арз ва тӯли ҷуғрофӣ, азимути ситораҳо ва координатаҳои экватории онҳо. Принсипҳои ҷенкунӣ вақт. Шаборӯзи офтобӣ, вақти офтобӣ. Шаборӯзи ситорагӣ, вақти ситорагӣ. Муодилаи вақт. Тақвим. Формулаҳои асосии тригонометрияи кура. Секунҷаи параллактикӣ ва гузариш аз як системаи координата ба дигар системаи координата. Рефраксия. Параллакси шаборузӣ. Ҳисоб кардани вақтҳои тулӯъ ва ғуруби Офтоб ва ситораҳо. Субҳ ва шоми астрономӣ. Шабҳои сафед.

Механикаи осмонҳо. Ҳаракати зоҳирӣ ва ҳақиқии сайёраҳо. Системаҳои ҷаҳонии Птолемей ва Коперник. Қонунҳои Кеплер. Элементҳои мадори сайёраҳо. Қонунҳои асосии меҳаника. Масъалаи ду ҷисм. Ҳаракати пургалаён. Масъалаи се ҷисм. Ҳаракати радифҳои сунъии Замин ва қишиҳои кайхонӣ. Муайян намудани радиус ва шакли Замин. Триангулатсия. Муайян намудани масса, андоза ва шакли ҷисмҳои осмонӣ ва масофа то онҳо. Исботи ҳаракати Замин дар атрофи Офтоб ва дар атрофи тири худ. Параллакси солона. Фаслҳои сол. Притсессия, нутатсия ва оқибати онҳо. Вақти эфемеридӣ. Моҳ ва ҳаракати он. Фазаҳои Моҳ, даврҳои гардиш ва либратсия. Гирифтани Офтобу Моҳ, сарос. Ҳодисаи мадд ва ҷазр. Ҳаракати ҳусусии ситораҳо. Доимиҳои астрономӣ. Зичҳои астрономӣ ва ҳаритаҳои осмонӣ.

Асбобу олотҳои астрономӣ. Лулаи астрономӣ. Асбобҳои кунҷченқунанда ва принсипҳои асосии кор бо онҳо. Соатҳои астрономӣ ва хронометрҳои баҳрӣ. Телескопҳои оптикӣ. Навъҳои телескопҳо, гузошт (монтировка)-и онҳо. Ғавғоҳои атмосферӣ ҳангоми мушоҳида бо телескопҳои оптикӣ. Қобилияти тафриқаи телескопҳо. Радиотелескопҳо. Телескопҳои кайхонӣ. Қабулқунакҳои афканиш (Асбобҳои нимноқили барқӣ) барои телескопҳои оптикӣ. Асбобҳои спектрӣ.

Асосҳои астрофизика. Мавҷҳои электромагнитӣ ва методҳои таҳлили афканиши ситораҳо. Астрофотометрия ва қадри ситора. Ҳусусиятҳои афканиш ва асосҳои таҳлили тайфӣ. Фурӯбарии рӯшнӣ. Эффекти Доплер. Методҳои муайян намудани ҳарорат, таркиби химиявӣ ва зичии обьектҳои кайхонӣ. Офтоб. Энергияи афканиш, тайф ва таркиби химиявӣ. Ҳарорат. Сохтори дохилии Офтоб. Фотосфера, хромосфера ва точи Офтоб. Радиоафканиши Офтоб. Равандҳои фаъол дар атмосфера. Ҳурӯчи Офтоб. Низоми офтобӣ. Сайёраҳо ва тавсифоти асосии онҳо. Сайёраҳои

гурӯҳи заминӣ, азим ва пакана. Астероидҳои тасмаи асосӣ. Астероидҳои минтақаи Кентавр. Астероидҳои баъди нептунӣ (тасмаи Койпер). Астероидҳои ба заминназдикшаванд ва хавфи онҳо. Кометаҳо-табиати физикии онҳо. Кометаҳои қӯтоҳдавр, дароздавр ва офтобхарош. Метеороидҳо. Ташаккули метеороидҳо. Селҳо ва тӯдаҳои метеороидӣ. Абри Оорт ва ҷирмҳои курси пароканиш

Астрономияи ситораҳо ва галактикаҳо. Ситораҳо-табиати физикии онҳо. Манбаъи энергияи ситораҳо. Таснифоти тайфии ситораҳо. Асосҳои коллориметрия. Қадри мутлақ ва аfkаниши ситораҳо. Диаграммаҳои Гертсшпрунг-Рассел ва тайф-аfkаниш. Умри ситораҳо. Шкалаи ҳарорати ситораҳо. Усулҳои муайян намудани радиус ва массаи ситораҳо. Атмосфера ва соҳтори ситораҳо. Ситораҳои дугоник ва каратӣ. Ситораҳои тағийирёбанди набздиҳанд ва гирифткунанда. Ситораҳои эрупти. Пулсарҳо, механизми набздиҳии онҳо. Ситораҳои нейтронӣ. Паканаҳои сафед ва қаҳваранг. Ситораҳои нав ва такроран нав. Ситораҳои фавқуннавъ ва бокимондаи онҳо. Таҳаввули ситораҳои дугоник. Манбаъҳои аfkаниши рентгенӣ. Галактикаи “Роҳи Каҳкашон”. Чархзанӣ ва массаи он. Тарокуми ситорагӣ ва таҳаввули онҳо. Тақсимоти тарокумҳо дар галактика. Чанг ва гази муҳити байниситорагӣ. Таснифоти ҳабблии галактикаҳо. Соҳт ва хусусиятҳои физикии онҳо. Фаъолнокии ҳастаи галактикаҳо. Квазарҳо. Тақсимоти фазогӣ ва таҳаввули галактикаҳо.

Асосҳои космогония. Принципҳои космологӣ. Моделҳои кайҳонӣ: якчинса, изотропӣ ва статсионарӣ. Таркиши бузург ва таҳаввули Кайҳон. Масъалаҳои асосии пайдоиши космологии Низоми офтобӣ. Пайдоиши ситораҳо ва таҳаввули минбаъдаи онҳо. Пайдоиши ҳаёт дар Замин ва рушди минбаъдаи он. Ташаккули сайёраҳо дар дигар системаҳои ситорагӣ. Мавҷудияти об дар Кайҳон. Объектҳои таҳқиқшаванд ва кашфиётҳои асосӣ дар радиоастрономия. Муҳоҳидаҳои миллиметрӣ, инфрасурҳ, ултрабунафш ва берун аз атмосфера. Астрономияи рентгенӣ ва гамма-дураҳшониҳо.

НОМГӮИ МАВЗУҲОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ АМАЛӢ АЗ ФАННИ УМУМИКАСБИИ “АСТРОНОМИЯИ УМУМӢ”

1. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯи “Системаи координатаҳои осмонӣ”.
2. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯи “Асосҳои ченкунии вақт”.
3. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯи “Тақвимҳо”.

4. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯи “Формулаҳои асосии тригонометрияи кура”.
5. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯи “Рефраксия”.
6. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯи “Асбобҳои кунҷченкунанда, телескопҳои оптикии замонавӣ”.
7. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯи “Муайян намудани арз ва тӯли ҷуғрофӣ, азимути ситораҳо ва координатаҳои экватории онҳо”.
8. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯи “Ҳаракати зоҳирӣ сайёраҳо”.
9. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯи “Қонунҳои Кеплер”.
10. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯи “Масъалаи ду чисм”.
11. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯи “Ҳаракати радифҳои сунъии Замин ва кишиҳои кайҳонӣ”.
12. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯи “Муайян намудани радиус ва шакли Замин”.
13. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯи “Исботи ҳаракати Замин дар атрофи Офтоб ва дар атрофи тири худ”.
14. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯи “Вақти эфемеридӣ”.
15. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯи “Мавҷҳои электромагнитӣ”.
16. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯи “Усулҳо ва асбобҳои асосии тадқиқотҳои астрофизикӣ”.
17. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯи “Маълумотҳои асосӣ оид ба Офтоб”.
18. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯи “Системаи офтобӣ”.
19. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯи “Маълумоти умуми оид ба ситораҳо”.
20. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯи “Қадри мутлақ ва афканиши ситораҳо”.
21. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯи “Ситораҳои дугоник ва каратӣ”.
22. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯи “Галактикаи “Роҳи Каҳкашон”.

23. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯи “Фаъолнокии ядрои галактикаҳо”.
24. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯи “Кайҳони изотропӣ ва яқчинса”.
25. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯи “Пайдоиш ва таҳаввули ситораҳо”.
26. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯи “Чустуҷуи моддаҳои органикӣ дар Системаи офтобӣ ва Кайҳон”.

НОМГӮИ МАВЗУҲОИ НАМУНАВИИ КОРҲОИ ЛАБОРАТОРИ АЗ ФАННИ УМУМИКАСБИИ “АСТРОНОМИЯИ УМУМӢ”

1. Мушоҳидаи зоҳирӣ осмони ситоразор.
2. Харитаи гардони осмони ситоразор.
3. Муайян намудани координатаҳои экватории ситораҳо.
4. Кор бо атласу ҳаритаҳои осмонӣ.
5. Омӯзиши бурҷҳои наздиқутбӣ.
6. Омӯзиши бурҷҳои зодиакӣ.
7. Омӯзиши параметрҳои физикии ситораҳои тобон бо барномаи Стеллариум.
8. Ҳаракати зоҳирӣ Офтоб.
9. Муайян намудани андозаҳои кунҷӣ ва ҳаттии Офтоб ва Моҳ.
10. Омӯзиши баамалоии шароити гирифти Моҳ.
11. Омӯзиши баамалоии шароити гирифти Офтоб.
12. Телескопҳо ва муайян намудани тавсифоти асосии онҳо.
13. Муайян кардани даври гардиши Офтоб дар атрофи меҳвараш бо телескопи AT-1.
14. Мушоҳидаи ҷашмидиди Моҳ бо телескопи MEADE LX200-ACF.
15. Усули истифодабарии телескопи MEADE LX200-ACF.
16. Усули мушоҳидаи сайёраҳо ва ҳолати дидашавандай онҳо аз Душанбе.
17. Мушоҳидаи Моҳ бо телескопи MEADE LX200-ACF.
18. Мушоҳидаи радифони сайёраҳо бо телескопи MEADE LX200-ACF.
19. Системаҳои ситорагӣ.
20. Усулҳои муайян намудани масофа то галактикаҳо.

АДАБИЁТ

1. Абдуллозода Ҳ.Ф. Абӯмаҳмуди Ҳучандӣ ва таърихи астрономияи ҳалқи тоҷик. Ҳучанд: «Нури маърифат», 2005, 440 с.
2. Абдулҷаббори Ҳучандӣ. Мадхали манзум. Таҳияи М.Холов. Душанбе, Ганчи Хирад, 2020, 88 с.

3. Абурайхон Берунӣ. Китоб-ут-тафҳим ли авоили саноат-ит-танҷим. Душанбе: Дониш, 1973, 286 с.
4. Абурайхон Берунӣ. Осор-ул-боқия. Душанбе: Ирфон, 1990, 482 с.
5. Абдураҳмони Суфӣ. Сувару-л-кафокиб. Таҳияи М.Холов. Душанбе, 2020, 361 с.
6. Астрономический календарь. Переменная часть. Солона.
7. Атаи А.А. Планеты Солнечной системы. 2018.
8. Бабаджанов П.Б. Астрономия в эпоху Саманидов // В сб. «1100-летие образования государства Саманидов». Под ред. Э.Ш.Рахмона. С-Петербург, 1999, с. 93-101.
9. Воронцов-Веляминов Б.А. Сборник задач и упражнений по астрономии. М.: Наука, 1987, 272 с.
10. Галактики. Серия астрономия и астрофизика. Ред. – сост. В.Г. Сурдин. – М.: Физматлит, 2013. 432 с.
11. Звезды. Серия астрономия и астрофизика. Ред. – сост. В.Г. Сурдин. – М.: Физматлит, 2009, 428 с.
12. Каменщиков Н.П. Астрономические задачи: Сборник для юношества №259. Изд. 2. URSS, 2021, 144 с.
13. Кононович Э.В., Мороз В.И. Общий курс астрономии. Изд. 8, испр. URSS, 2022, 544 с.
14. Ксанфомалити Л.В. Парад планет. М. 1997.
15. Локтин А.В., Марсаков В.А. Лекции по звёздной астрономии. Урал, 2009, 280 с.
16. Маров М.Я., Шевченко И.И. Экзопланеты, 2017. 140 с.
17. Маров М.Я., Воропаев С.А., Ипатов С.И., Бадюков Д.Д., Слюта Е.Н., Стенников А.В., Федулов В.С., Душенко Н.В., Сорокин Е.М., Кронрод Е.В. Формирование Луны и ранняя эволюция Земли. URSS, 2019, 320 с.
18. Михайлов А.А. Атлас звёздного неба.
19. Монтенбрюк О., Пфлегер Т. Астрономия на персональном компьютере. СПб.: Питер, 2002.
20. Раҳмонов А.А. Ҷирмҳои ситетаи офтобӣ. Душанбе, КВД: Матбаа, 2012, 312 с.
21. Раҳмонов А.А., Ибодинов Х.И. Корҳои лабораторӣ аз астрономияи умумӣ. Душанбе, 2008, 116 с.
22. Раҳмонов А.А., Ибодинов Х.И., Сафаров А.Ғ., Буриев А.М. Саволҳо ва масъалаҳои тестӣ аз астрономия. Қисми 1 (Дастури таълимӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олий). Душанбе, 2014, 110 с.

23. Раҳмонов А.А. Омӯзиши ситораҳои думдор: аз моделсозии лабораторӣ то таҳқиқи Кайҳон. Мураттибон: А.Ф. Сафаров, Ш.А. Раҳмонов. Душанбе, КВД: Матбаа, 2018, 280 с.
24. Раҳмонов А.А., Ибодинов Х.И., Сафаров А.Ф., Буриев А.М. Истифодаи асбобҳои астрономӣ дар равандӣ таълим. Душанбе, 2018, 70 с.
25. Сафаров А.Ф. Маҷмӯи корҳои лабораторӣ аз астрономия. Душанбе, Адиб, 2018, 251 с.
26. Сафаров А.Ф., Бобоев Ш.С. Ҳалли масъалаҳо ва саволномаҳо аз астрономия. Душанбе, 2021, 300 с.
27. Солнечная система. Серия астрономия и астрофизика. Ред.-сост. В.Г. Сурдин. М.: Физматлит, 2008, 400 с.
28. Солнечно-земная физика. Иллюстрированный словарь терминов. Под. Ред. А. Бруцека, И.Ш.Дюрана. М., Мир, 1980, 254 с.
29. Сурдин В.Г. Астрономические олимпиады: Задачи с решениями. Изд. стереотип. URSS, 2022, 304 с.
30. Яzew С. А. Астрономия. Солнечная система. Под научной редакцией В. Г. Сурдина. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2023. 336 с.

**Барномаи таълимӣ
аз фанни “Астрофизикаи умумӣ”**

САРСУХАН

Астрофизика қисми асосии астрономия буда, мушоҳидаҳои астрономиро дар асоси қонуниятҳои физикий шарҳ медиҳад ва равандҳои физикию кимёвиро дар ҷирмҳои осмонӣ ва системаи онҳо меомӯзад. Дар замони имрӯза аксари проблемаҳои астрономиро маҳз ҳамин қисм ҳал менамояд. Астрофизика барои соҳтани манзараи физикии муҳити атроф ва фаҳмонидани ҳодисаҳои мушоҳидашавандай қайҳониву заминӣ истифода мешавад. Астрофизикаро вобаста ба объекти тадқиқот ба физикаи офтоб, физикаи ситораҳо, физикаи сайёраҳо, физикаи кометаҳову метеорҳо, физикаи объектҳои берунигалактикӣ ва гайра ҷудо мекунанд.

Муқаддима. Офтоб ҳамчун ситора. Ҳолати физикии модда дар масофаҳои гуногун аз маркази Офтоб. Интиқоли энергия бо тарзҳои шуоъӣ ва конвективӣ. Гранулатсия. Тӯри хромосфери (супергранулатсия). Атмосфераи Офтоб: фотосфера, хромосфера ва тоҷ. Спектри афканиш ва ташшакулотҳои мушоҳидашаванда. Шаклҳои фаъол дар атмосфера ва

роли майдони магнитӣ дар ташаккули онҳо. Хурӯҷҳои Офтоб. Ноустувории тоҷ ва шамоли офтобӣ.

Муҳити байниситоравӣ. Муҳити байниситоравӣ ва соҳтори он. Спектрҳои бефосила ва эмиссионӣ. Функсияи Планк ва ҳолатҳои канории он. Гази байниситорагӣ. Минтақаи Н I ва Н II. Абри молекулавӣ ва тарокумҳои мазерӣ. Спектри ин минтақаҳо ва механизмҳои афканиш. Чанги байниситорагӣ. Ташаккули абрҳо. Туманнокиҳои диффузӣ (равшан), тира, эмиссионӣ ва инъикосӣ. Майдони магнитии байниситорагӣ, ошкоршавии он дар қисмҳои намоён ва радиомавҷҳо.

Нурҳои кайҳонӣ. Нурҳои кайҳонӣ ва таркиби он. Афканиши синхротронӣ: механизм, спектр ва манбаъҳои мушоҳидашуда. Талафи комптонии энергия. Ноустувории Ҷинс. Шарти фишурдашавии ҷозибавии абр ва ба қисмҳо пора шудани он. Массаи бӯҳронӣ (массаи Ҷинс).

Манбаъи энергияи ситораҳо. Реаксияҳои термоядроӣ ва ҳосилшавии унсурҳои вазнин. Атмосфераи ситораҳо. Афканиши фотосфера, хромосфера ва тоҷ. Ситораҳои вайронниҳод. Вобастагии байни масса ва радиус, массаи канории ситораҳо. Паканаҳои сафед. Ситораҳои нейтронӣ: параметрҳои физикиӣ, ҳолати модда ва механизми пайдоиш.

Ситораҳои гайристатсионарӣ ва қаратӣ. Даври лаппиши ҳусусии ситораҳо. Ҳусусиятҳои маҳсуси ошкоршудаи сефеидҳо. Механизмҳои набздиҳӣ. Ситораҳои гайристатсионарии навъи Волф-Райе. Ситораҳои қаратӣ. Ситораҳои тағиیرёбандай гирифткунанда. Ситораҳои нав: ҳусусиятҳои ошкоргашта, сабаби таркиши афканиш. Ситораҳои фавқуннавъ ва сабабҳои эҳтимолии таркиш. Боқимондаҳои ситораҳои фавқуннавъ ва мушоҳидай онҳо.

Боқимондаи ситораҳои фавқуннавъ. Туманнокии сайёрагӣ. Туманнокии тосайёрагӣ. Соҳаҳои тавлидшавии ситораҳо. Глобулаҳо. Қурси аккретсионӣ ва тосайёравӣ. Ҷоришавии фаввораҳои қутбӣ. Объектҳои Ҳербиг-Ҳаро. Афканишҳо. Шамоли ситорагӣ. Афканиши реликтӣ. Ситораҳои статсионарӣ. Тавсифҳои физикии ситораҳо дар пайдарпайии асосӣ. Қурсҳои газу чангӣ. Тарокумҳои ситорагӣ. Тавсифоти асосии тарокумҳои манзума ва мансура.

Тавсифоти асосии галактикаҳо. Соҳтори галактикаҳо. Ҳаракати газ дар ситораҳо. Ҳаракати ситораҳои зерсистемаҳои гуногун. Ҷархиши галактикаҳо. Ҳати қаҷи ҷархиши қурси галактика. Дисперсияи суръат ва гафсии қурси галактикаҳо. Барҳои галактика. Принсипҳои баҳодиҳӣ ба массаи Е-галактикаҳо. Табиати Гази хунук: ҳидрогени нейтралӣ ва молекулавӣ. Соҳаи НII. Гази тафсон ва афканиши рентгении галактикаҳо.

Майдони магнитӣ. Тавлидшавии ситораҳо дар галактикаҳо. Равандҳои физике, ки пайдоиши ситораҳоро идора меқунанд.

Ҳастаи галактикаҳо. Галактикаҳои фаъол. Вартаҳои сиёҳи массаи қалондошта (ВСМК). Равандҳои асосии муайян намудани массаи ВСМК. Тарокумҳои галактикий. Газ дар тарокумҳои галактикий. Баҳо додан ба массаи тарокумҳо. Ҳусусияти таҳаввули галактикаҳо дар тарокумҳои он. **Элементҳои космологияи мусир.** Моделҳои космологӣ. динамика ва кинематикаи Кайҳон. Қонуни Ҳаббл. Суръати пекулярии галактикаҳо. Паҳншавии рӯшнӣ. Лагзиши сурх. Диаграммаи Ҳаббл. Васеъшавӣ, зичии критикий, таъсири фишор. Модели Фридман. Кайҳони гарм. Ташаккули соҳтори Кайҳон дар масштаби қалон. Топологияи муракаби Кайҳон. Вариантҳои таҳаввули Кайҳон.

НОМГӮИ МАВЗУҲОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ АМАЛӢ АЗ ФАННИ УМУМИКАСБИИ “АСТРОФИЗИКАИ УМУМӢ”

1. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ. Муҳити байниситоравӣ ва соҳтори он.
2. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ. Минтақаи Н I ва Н II.
3. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ. Чангӣ байниситорагӣ.
4. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ. Майдони магнитии байниситорагӣ.
5. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ. Афканиши синхротронӣ: механизм, спектр ва манбаъҳои мушохидашуда.
6. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ. Боқимондаи ситораҳои фавқуннавъ.
7. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ. Соҳаҳои тавлидшавии ситораҳо.
8. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ. Объектҳои Ҳербиг-Ҳаро.
9. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ. Тавсифҳои физикии ситораҳо дар пайдарпайии асосӣ.
10. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ. Манбаъи энергияи ситораҳо.
11. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ. Паканаҳои сафед.
12. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ. Ситораҳои гайристатсионарӣ ва қаратӣ.
13. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ. Ситораҳои тағиирёбандай гирифткунанда.

14. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ. Офтоб ҳамчун ситора.
15. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ. Тарокумҳои ситорагӣ.
16. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ. Тавсифоти асосии галактикаҳо.
17. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ. Чархиши галактикаҳо.
18. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ. Соҳаи НII.
19. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ. Ҳастаи галактикаҳо.
20. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ. Элементҳои космологияи мусир.
21. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ. Кинематикаи Кайҳон.
22. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ. Динамикаи Кайҳон

**НОМГӮИ МАВЗУҲОИ НАМУНАВИИ КОРҲОИ
ЛАБОРАТОРИЙ АЗ ФАННИ УМУМИКАСИИ
“АСТРОФИЗИКАИ УМУМИЙ”**

1. Муайян намудани суръати ихроҷи моддаҳо дар точи офтобӣ.
2. Омӯзиши ҷузъҳои асосии ҳурӯчи офтобӣ.
3. Омӯзиши спектри офтобӣ.
4. Тайфи афрузиш ситораҳо.
5. Омӯзиши тарокумҳои ситорагӣ.
6. Омӯзиши боқимондаи моддаҳои ситораҳои фавқуннавъ бо ёрии барномаи астрономии Стеллариум.
7. Муайян кардани суръати самти назари чирмҳои осмонӣ.
8. Муайян кардани масофа ва дурахши ситораҳои тира.
9. Муайян намудани радиуси ситораҳои азимчусса.
10. Муайян кардани ҳарорати ситораҳои офтобмонанд.
11. Ёфтани ҳатҳои спектрӣ дар тайфи ситораҳо.
12. Истифодаи барномаи стеллариум барои муайян кардани параметрҳои физикии ситораҳо.
13. Мушоҳидаи зоҳирӣ ҷуфтситораҳо бо телескопи MEADE LX200-ACF.
14. Соҳтани хати каҷи дурахшонии ситораҳо.
15. Муайян кардани радиуси мадор ва даври гардиши ситораҳои дугоник.
16. Омӯзиши соҳтори галактикаҳои спиралӣ.
17. Муайян кардани лағжиши сурҳи галактикаҳо.

18.Истифодай барномаи Стеллариум барои омӯзиши шакли морфологии галактикаҳо.

АДАБИЁТ

1. Ален К.У. Астрофизические величины. М.: Мир, 1977, 446 с.
2. Астрономический календарь. Переменная часть. Солона.
3. Бисикало, Д.В., Жилкин А.Г., Боярчук А.А. Газодинамика тесных двойных звезд. Москва, Физматлит. 2013. 632 с.
4. Бурнашев В.И., Бурнашева Б.А. Фотометрия и спектрофотомерия звёзд и галактик. Симферополь, ООО «Антиква». 2016. 162 с.
5. Воронцов-Веляминов Б.А. Сборник задач и упражнений по астрономии. М.: Наука, 1987, 272 с.
6. Галактики / Ред. – сост. В.Г. Сурдин. – М.: Физматлит, 2013. 432 с.
7. Засов А.В., Постнов К.А. Общая астрофизика, Москва, Фрязино. 2006
8. Зелдович Я.Б., Блинников С.И., Шакура Н.И. Физические основы строение и эволюции звезд. М.: 2010. 161 с.
9. Звезды / Ред. – сост. В.Г. Сурдин. – М.: Физматлит, 2009. 428 с.
10. Иванов В.В. Физика звёзд. С.Петербург, 2011. 395 с.
11. Каменщикова Н.П. Астрономические задачи: Сборник для юношества №259. Изд. 2. URSS. 2021. 144 с.
12. Копацкая Л.Н., Ларионов М.Н. Фотометрические и поляриметрические наблюдения с ПЗС-камерой на телескопах LX200 и АЗТ-8. Санкт-Петербург. 2007. 28 с.
13. Локтин А.В., Марсаков В.А. Лекции по звёздной астрономии. Урал. 2009. 280 с.
14. Мартынов Д.Я. Курс общей астрофизики. М.: Наука, 1989. 640 с.
15. Мартынов Д.Я. Курс практической астрофизики. М.: Наука. 1977. 544 с.
16. Миронов А.В. Основы астрофотометрии. Москва. 2012. 258 с.
17. Монтенбрюк О., Пфлегер Т. Астрономия на персональном компьютере. СПб.: Питер, 2002.
18. Сафаров А.Ф. Маҷмӯи корҳои лабораторӣ аз астрономия. Душанбе. Адиб. 2018. 251 с.
19. Сурдин В.Г. Астрономические олимпиады: Задачи с решениями. Изд. стереотип. URSS. 2022. 304 с.

ФАСЛИ II. БАРНОМАИ ФАНҲОИ ИНТИХОӢ

ПЕШГУФТОР

Дар нақшай таълимӣ бахши фанҳои интихобӣ мавқеъи маҳсусро соҳиб гаштааст. Барои донишҷӯёни ихтисоси 1-02 05 04 05 – астрономия қисмати фанҳои интихобӣ ҳамчун фанни ҳатмӣ ба ҳисоб рафта, ҳадафи асосии он ба вучуд овадани имкониятҳо барои гирифтани донишҳои иловагӣ, ки аз таълими фанҳои таҳассусӣ ҳосил мешаванд, мебошад.

Дар қисмати фанҳои интихобӣ мувофиқи нақшай таълимии ихтисоси 1-02 05 04 05 – астрономия, ки 60 кредитро дар бар мегирад ба ду бахш чудо мешавад. Фанҳои бахши якум аз тарафи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ё Раёсати ДМТ пешниҳод мегардад. Фанҳои бахши дуюм дар асоси пешниҳоди кафедра ва ё кафедраҳои таҳассусие, ки фанҳои онҳо дар баробари фанҳои таҳассусӣ инчунин қисмати фанҳои математикӣ, физикиро аз худ намояд, ки дар оянда барои иҷрои корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ дар муассисаҳои илмии ҷумҳурӣ ва берун аз он ва донишгоҳҳои олии кишвар ва таҳсили минбаъдаи он дар зинаи магистратура шароити мусоид фароҳам меорад. Донишҳои аз ҳисоби фанҳои интихобӣ ҳосилнамударо бо таълими фанҳои астрономия имконият медиҳад, ки дар оянда на танҳо ҳамчуни мутахассиси соҳибкасб балки ҳамчун омӯзгори касбӣ дар соҳаи астрономия ва физика дар донишгоҳҳои олии кишвар ва муассисаҳои тасилоти миёни умумӣ ва касбӣ фаъолият намояд.

Аз ин лиҳоз кафедраи астрономия барои донишҷӯёни ихтисоси 1-02 05 04 05 – астрономия тезъоди муайяни фанҳои интихобиро пешниҳод менамояд, ки баъди интихоби донишҷӯ ин фанҳо ҳамчун фанни ҳатмӣ дар нақшай таълимӣ ворид мегарданд. Вобаста ба ин тасмим гирифта шуд, ки нақшаҳои таълимии фанҳои интихобиро, ки дар оянда донишҷӯён интихоб менамоянд, пешниҳод кунем.

Фанҳои интихобии аз тарафи кафедраи астрономия барои донишҷӯёни ихтисоси 1-02 05 04 05 – астрономия пешниҳодшуда инҳоянд:

1. Астрофизикаи амалий;
2. Коркарди мушоҳидаҳои астрономӣ (лабораторияи таҳассусӣ);
3. Усулҳои таҳқиқоти астрофизикӣ;
4. Мушоҳидаҳои маҳсуси астрономӣ (лабораторияи таҳассусӣ);
5. Физикаи сайёраҳо ва радифони сайёраҳо (лабораторияи таҳассусӣ);
6. Физикаи ситораҳо (лабораторияи таҳассусӣ);
7. Манбаъи энергияи ситораҳо;

8. Проблемаҳои мусири астрофизика;

Фанҳои зикршуда ҳамасола аз тарафи кафедра пешниҳод мегарданд. Қисмати фанҳои пешниҳодшуда ҳамчун лабораторияҳои таҳассусӣ дар нақшай таълимӣ барои донишҷӯён пешбинӣ шудааст. Аз ҷумла фанҳои “Коркарди мушоҳидаҳои астрономӣ”, “Мушоҳидаҳои маҳсуси астрономӣ” “Физикаи ситораҳо ва галактикаҳо”, “Физикаи сайёраҳо ва радифони онҳо” ҳамчун лабораторияи таҳассусӣ пешбинӣ шудааст. Боқимонда фанҳои дигар ҳамчун фанни таҳассусӣ пешбинӣ шудааст.

Фанҳои интихобӣ барои ба вуҷуд овадани имкониятҳо барои гирифтани донишҳои иловагӣ аз баҳши фанҳои заминавии ба ҳисоб рафта, дар асоси талаботи имрӯза ҳамчун фанни ҳатмӣ қабул мешаванд.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Астрофизикаи амалий”

САРСУХАН

Дар давраи мусир, маҳсусан оғози қарни 21 дар самти астрофизика як инқилоби илмиеро ба бор овард, ки тасаввуроти олимонро пурра доир ба қайҳон дигар кард. Омӯзиши ҷирмҳо бо воститаи силсила дастгоҳҳои қайҳонӣ, радифҳои сунъи ва телескопҳои мадорӣ барои мутахассон хело осон ва содда шуд. Ҳоло ҳам аксари мушоҳидаҳо аз сатҳи Замин мегузаранд, аммо соҳта ба истифода додани телескопҳои багоят қалон, ки бо мусиртарин қабулкунақҳои афқаниш муҷаҳаззанд, имконияти имрӯзаро баро олимони самти қайҳоншиносӣ хело осон гардонидааст.

Астрофизика таърихи пайдоиш ва рушди асосии он тақрибан 180-200 сол инҷониб ба амал омад. Аммо дастовардҳое, ки дар ин муддат мутахассисон ба даст оварданд, дар баробари таърихи 2000 солаи омӯзиши Қайҳон ба шумор меравад. Чунки, натиҷаҳои асосӣ бо воситаҳои техникаи мусир, ки сол аз сол ба шарофати муҳандисон ва технологҳо тақмил ёфта истодааст, ба даст меояд. Ин натиҷаҳо бо моделҳои мусири математикий коркард карда шуда, аксар раванду ҳодисаҳо пурра шарҳу тавзех дода мешаванд. Новобаста аз ин аксар ҳодисаю равандҳое, ки дар қаъри ситораҳо мегузарад, инчунин омӯзиши ҳолатҳои гуногуни Вартаҳои Сиёҳ, маълумотҳои дақиқу саҳех доир ба моддаҳо ва энергияи сиёҳ

Муқаддима. Астрофизика қисми асосии астрономия буда, ҳолати физикии объетҳои қайҳонӣ ва равандҳои физикии онҳоро меомӯзад. Астрофизика ба ду қисм тақсим мешавад: астрофизикаи амалий ва астрофизикаи назариявӣ. Мақсади асосии астрофизикаи амалий-ин методҳои тадқиқот,

барпо намудани мушоҳидаҳо ва коркарди натиҷаи онҳо мебошад. Астрофизикаи амалиро аз астрономия ҳеч чудо кардан мумкин нест, чунки ба қисмҳои бештари астрономия саҳт алоқамандӣ дорад, ба мисоли астрометрия, механикаи осмонӣ, радиострономия, астрономияи берун аз атмосферӣ ва амсоли инҳо. Ҳоло омӯзиши астрономия бисёрмавча шудааст. Бештари марказҳои илмӣ – тадқиқотии ҷаҳон ба масъалаҳои гуногуни астрономия рӯ овардаанд. Дар солҳои охир бо воситаи расадхонаҳои мадорӣ, дастгоҳҳои идорашавандай рентгенӣ, инфрасурҳӣ ва ултрабунафшӣ маълумотҳои мушоҳидавии бисёре ҷамъ оварда шудааст.

Маълумот дар бораи телескопҳо. Маълумот дар бораи телескопҳо. Соҳти телескопҳо. Тарзи гузориши телескопҳо. Қувваи калонкунӣ ва биниши телескопҳо. Сабабҳои талафёбии рӯшной. Тавоноии оптикаи телескоп. Сабабҳои талафи рушной. Оптикаи шаффоф гардонидашуда. Системаи Шмидт. Системаи менискии Максутов. Системаи Шмидт. Ҳатогии телескопҳо. Системаи Коссегрен. Системаи Ломоносов – Гершел. Филтрҳои рӯшной. "Беккер-шмидҳо" ва "Супер-шмидтҳо". Дисторсия. Методҳои тадқиқоти оптикаи телескопҳо. Намудҳои телескопҳо ва тарзҳои гузориши онҳо. Ҳатогиҳо дар ҳаракати телескоп. Гид ва банишонгирӣ.

Аббератсия. Аббератсияи оптикӣ, хроматикӣ ва қуравӣ. Аберратсияи оптикӣ. Аберратсияи хроматикӣ. Ахроматҳо ва апохроматҳо. Аберратсияи сферикӣ. Мениск. Аберратсияҳои берун аз тири оптикӣ. Кома ва апланатҳо. Астигматизм ва анастигматҳо.

Асобобҳои спектрӣ. Принципҳои ба спектр тақсим шудани рушной. Мувоғиқат намудани спектрограф бо телескоп. Дифраксияи рушной ва қувваи тафриқаи спектрографи призмагӣ. Васеъгии равзai спектрограф. Талафоти рушной дар спектрографи равзадор. Панҷараи дифраксионӣ. Спектрографи дифраксионӣ ва қувваи тафриқии он. Тарҳи оптикаи спектрограф. Конструксияи спектрографи ситорагӣ. Спектри муқоисавӣ. Ҷашм ва фотометрия. Сел, шиддат, мунаvvарӣ ва дурахшонии рушной. Тақсимоти энергияи афканиш. Алоқаи воҳидҳои астрономӣ бо воҳидҳои физикӣ. Қадри мутлақ. Ҷашм ва эфекти Пуркине, ҳассосии ҷашм. Қабулкунакҳои мавҷҳои рентгенӣ, радиогӣ ва муқоисаи мушоҳидаҳои оптикӣ бо радиогӣ. АНБ дар астрофизика ва бо рақам тасвир намудани мушоҳидаҳо. Спектри тасмагӣ ва бефосила. Ҳатҳои фраунгоферӣ ва таҳлили спектрӣ. Фурӯбарии рӯшной дар атмосфераи Замин. Шаффоғии атмосфера. Афканиши осмони шабона.

НОМГҮИ МАВЗУХОИ НАМУНАВИИ СОАТҲОИ АМАЛӢ ВА СЕМИНАРӢ АЗ ФАННИ ТАЪЛИМИИ “АСТРОФИЗИКАИ АМАЛӢ”

1. Ҳалли мисолу масъалаҳо, супоришҳои хонагӣ ва номгӯи семинарҳо дар доираи мавзӯи “Тарзи гузориши телескопҳо”.
2. Ҳалли мисолу масъалаҳо, супоришҳои хонагӣ ва номгӯи семинарҳо дар доираи мавзӯи “Қувваи калонкунӣ ва биниши телескопҳо”.
3. Ҳалли мисолу масъалаҳо, супоришҳои хонагӣ ва номгӯи семинарҳо дар доираи мавзӯи “Сабабҳои талафёбии рӯшнойӣ”.
4. Ҳалли мисолу масъалаҳо, супоришҳои хонагӣ ва номгӯи семинарҳо дар доираи мавзӯи “Аббератсияи оптиқӣ, хроматикӣ ва қуравӣ”.
5. Ҳалли мисолу масъалаҳо, супоришҳои хонагӣ ва номгӯи семинарҳо дар доираи мавзӯи “Системаи Шмидт”.
6. Ҳалли мисолу масъалаҳо, супоришҳои хонагӣ ва номгӯи семинарҳо дар доираи мавзӯи “Хатогии телескопҳо”.
7. Ҳалли мисолу масъалаҳо, супоришҳои хонагӣ ва номгӯи семинарҳо дар доираи мавзӯи “Системаи Коссегрен. Системаи Ломоносов – Гершел”.
8. Ҳалли мисолу масъалаҳо, супоришҳои хонагӣ ва номгӯи семинарҳо дар доираи мавзӯи “Филтрҳои рӯшнойӣ”.
9. Ҳалли мисолу масъалаҳо, супоришҳои хонагӣ ва номгӯи семинарҳо дар доираи мавзӯи “Ба спектр ҷудо шудани рӯшнойӣ”.
10. Ҳалли мисолу масъалаҳо, супоришҳои хонагӣ ва номгӯи семинарҳо дар доираи мавзӯи “Пайвасткуни спектрограф ба телескоп”..
11. Ҳалли мисолу масъалаҳо, супоришҳои хонагӣ ва номгӯи семинарҳо дар доираи мавзӯи “Муайян намудани қадри мутлақи цирмҳо”.
12. Ҳалли мисолу масъалаҳо, супоришҳои хонагӣ ва номгӯи семинарҳо дар доираи мавзӯи “Вобастагии воҳидҳои астрономӣ бо воҳидҳои физикиӣ”.
13. Ҳалли мисолу масъалаҳо, супоришҳои хонагӣ ва номгӯи семинарҳо дар доираи мавзӯи “Фотоэмулсия ва хосиятҳои он”.
14. Ҳалли мисолу масъалаҳо, супоришҳои хонагӣ ва номгӯи семинарҳо дар доираи мавзӯи “Асбобҳои мавҷқабулкунақҳои радиогӣ, оптиқӣ ва рентгенӣ”.
15. Ҳалли мисолу масъалаҳо, супоришҳои хонагӣ ва номгӯи семинарҳо дар доираи мавзӯи “Нақши АНБ дар рушди астрофизика”.
16. Ҳалли мисолу масъалаҳо, супоришҳои хонагӣ ва номгӯи семинарҳо дар доираи мавзӯи “Тарзи гузориши АНБ дар телескоп”.

АДАБИЁТ

1. Астрономия век XXI / Ред. – сост. В.Г. Сурдин. – Фрязино: «Век 2», 2015. 3-е изд. 608 с.
2. Бисикало, Д.В., Жилкин А.Г., Боярчук А.А. Газодинамика тесных двойных звезд. Москва, Физматлит. 2013. 632 с.
3. Воронцов-Веляминов Б.А. Сборник задач и упражнений по астрономии. М.: Наука, 1977, 272 с.
4. Галактики / Ред. – сост. В.Г. Сурдин. – М.: Физматлит, 2013, 432 с.
5. Засов А.В., Постнов К.А. Общая астрофизика, Москва, Фрязино. 2006
6. Зелдович Я.Б., Блинников С.И., Шакура Н.И. Физические основы строение и эволюции звезд. М.: 2010, 161 с.
7. Звезды / Ред. – сост. В.Г. Сурдин. – М.: Физматлит, 2009. 428 с.
8. Иванов В.В. Физика звёзд. С.Петербург, 2011. 395 с.
9. Левин А. Свита звёзд // Популярная механика. Москва, 2009. № 1 (75). С. 24-29.
10. Маров М.Я. Космос: От Солнечной системы вглубь Вселенной Изд. 3, испр. и доп. 2021. 592 с.
11. Мартынов Д.Я. Курс общей астрофизики. М.: Наука, 1979, 640 с.
12. Мартынов Д.Я. Курс практической астрофизики. М.: Наука, 1977, 544 с.
13. Монтенбрук О., Пфлегер Т. Астрономия на персональном компьютере. СПб.: Питер, 2002.
14. Тебиева Д. И. Планетология: учебное пособие / под ред. Н. И. Цидаевой; Сев.-Осет. гос. ун-т. Владикавказ: Изд-во СОГУ, 2015. 232 с.
15. Хайн В. Е. Современная геодинамика: достижения и проблемы // Природа. 2002. № 1. С. 52–59.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Коркарди мушоҳидаҳои астрономӣ”

САРСУХАН

Лабораторияи тахассусии мазкур барои донишҷӯёни ихтисоси астрономия пешбини шуда, ҳамчун лаборатори тахассусӣ ба донишҷӯён таълим дода мешавад. Дар замони муосир ва пешрафти технологи зарурияти то намудлани чунин лаборатория ҳатмист. Чунки имрӯзҳо тамоми натиҷаҳо дар самти астрономия бо муосиртарин телескопҳо гирифта шуда, дар онҳо қабулкунақҳои нави афканиш насл шудаанд. Аксҳои гирифташуда бо барномаҳои муайян астрономӣ, ки аз тарафи муассисаҳои илмӣ-тадқиқотӣ дар самтҳои муайян таҳқиқот мебаранд,

тахия ва мураттаб шудааст. Имрӯзҳо мутахассисон барои ҳар як чирми таҳқиқшаванда, барномаҳои мусирро тахия намуда истодаанд.

ШАРТИ ИЧРОИ КОРҲОИ ЛАБОРАТОРИЙ. Имрӯзҳо бо пешрафти техника тамоми самтҳои илм ва саноат пеш рафта истодааст. Астрономия дар баробари дигар илмҳои табии бо рафти тарақиёти техникаи ҳозиразамон ривоҷ ёфта дастовардҳои назаррасро соҳиб шуда истодааст. Барои гузаронидани мушоҳидаҳои астрономӣ даҳҳо барномаҳои нав тарҳрезӣ шуда, усулҳои коркарди натиҷаи онҳо беҳтар шуда истодааст. Дар си соли охир, даҳҳо дастгоҳҳои кайҳонӣ осмони ситоразорро пурра мушоҳида намуда, ҳаритаҳои электрониро соҳтаанд. Имрӯзҳо ин ҳаритаҳо ҳамчун воситаи асосии барои коркарди рақамии аксҳои гирифташуда хизмат меқунад.

БАРНОМАҲОИ МУШОҲИДАВӢ. Донишҷӯён ҳангоми гузаронидани корҳои лабораторӣ доир ба мусиртариин барномаҳои астрономии Redshift 7, Стеларриум, Кардюсел ва Алладин маълумот гирифта, дар компьютерҳои фардӣ тарзи истифодаи дурустӣ ин барномаҳоро аз худ меқунанд. Барномаҳои мушоҳидавии PRISM, MaxIm DL ва Камера-контрол ҳангоми мушоҳидаи чирмҳои осмонӣ дар компьютерҳои фардии телескопи MEADE LX200-ACF – и кафедраи астрономия, телескопҳои АЗТ-8, Тсейсс-600 ва Тсейсс-1000 расадҳонаҳои дигари Тоҷикистон насл шудаанд. Аз ин лиҳоз донистани ин барномаҳо, идора ва тарзи дурустӣ аксгири дар қабулкунакҳои афқаниши мусир зарур аст. Инчунин донишҷӯён метавонанд ҳангоми коркарди аксҳо аз ин барномаҳо васеъ истифолда баранд. Ҳангоми ичроиши корҳои лабораторӣ устодон кӯшиш ба ҳарҷ медиҳанд, ки донишҷӯён пурра барномаи мазкурро аз худ намоянд.

ҲАРИТАҲОИ ОСМОНИ СИТОРАЗОР. Ҳаритаҳои осмони ситоразор – як навъи ҳаритаҳои электрони буда, маълумотҳои куллан мусирро доир ба ҳар як ситора дар бар мегирад. Дар ҷараёни ичрои корҳои лабораторӣ донишҷӯён бо ҳаритаҳои AGK, BD, PGC, UK, NGC ва Index ва ҳаритаҳои электронии USNO, UCAC пурра шинос шуда, онҳоро ҳангоми коркарди аксҳои рақамии чирмҳо васеъ истифода хоҳанд бурд.

МУШОҲИДАИ ЧИРМҲО БАРОИ ФОТОМЕТРИЯ. Дар ин навбат донишҷӯён бо “Филтрҳои фотометрий” пурра шинос шуда, тарзи истифодаи онҳо ҳангоми мушоҳида ва коркарди натиҷаи гирифташуда дар филтрҳо аз худ меқунад. Бо барномаи астрономӣ, аксҳои гирифташударо тоза намуда барои фотометрия онҳоро омода меқунад. Тарзи ҳисоб кардани ғавғои атмосферӣ, массаи ҳавоӣ ва дигар нозукиҳои астрофизикӣ донишҷӯ бевосита корҳои лабораториро анечом медиҳад.

Тарзи дурусти “Фотометрия” бо барномаҳои астрономӣ барои чирмҳои чудогона ба устод кори мустақилона ичро мекунад.

НОМГӮИ МАВЗУҲОИ НАМУНАВИИ КОРҲОИ ЛАБОРАТОРИЙ АЗ ЛАБОРАТОРИЯИ ТАҲАССУСИИ “КОРКАРДИ МУШОҲИДАҲОИ АСТРОНОМИЙ”

1. Техникаи бехатарӣ, тартиби гузаронидани мушоҳидаҳои астрономӣ, журнали мушоҳида.
2. Кори лаборатории №1. Гузориши телескопҳои АЗТ-8, Тсейсс-600 ва Тсейсс-1000;
3. Кори лаборатории №2. Сохтори системаи оптикаи телескопҳои АЗТ-8, Тсейсс-600 ва Тсейсс-1000;
4. Кори лаборатории №3. Принципҳои кории телескопи MEADE LX200-ACF;
5. Кори лаборатории №4. Усули идоракуни телескопи MEADE LX200-ACF аз бо барномаи AUTOSTAR II;
6. Кори лаборатории №5. Истифодаи ссобоҳои нимноқилии барқӣ (АНБ) дар астрономия;
7. Кори лаборатории №6. Қувваи тафриқавии АНБ;
8. Кори лаборатории №7. Барномаҳои астрономии Redshift 7, Стеларриум, Кардюсел ва Аладин;
9. Кори лаборатории №8. Асбобоҳои нимноқилии барқӣ SBIG ва FLI PROLINE ва усулҳои гузаронидани мушоҳидаҳо.
10. Кори лаборатории №9. Барномаҳои мушоҳидавии PRISM, MaxIm DL ва Камера-контрол;
11. Кори лаборатории №10. Барномаҳои коркарди мушоҳидаҳо;
12. Кори лаборатории №11. Харитаҳои осмони ситоразор: AGK, BD, PGC, UK, NGC ва Index;
13. Кори лаборатории №12. Мушоҳидаи чирмҳо барои фотометрия;
14. Кори лаборатории №13. Истифодаи харитаҳои осмони ситоразор ҳангоми интихоби ситораҳои базисӣ;
15. Кори лаборатории №14. Коркарди ибтидоии мушоҳидаҳо: тоза намудани аксҳо;
16. Кори лаборатории №15. Филтрҳои фотометрӣ ва доираи истифодабарии онҳо дар астрофизика;
17. Кори лаборатории №16. Тоза намудани аксҳо барои фотометрия;
18. Кори лаборатории №17. Мушоҳидаҳои спектрӣ;
19. Кори лаборатории №18. Коркарди мушоҳидаҳои спектрӣ

АДАБИЁТ

1. Важоров Э.В. Наблюдения звездного неба в бинокль и подзорную трубу. 2021, 138 с.
2. Введение в MaxImDL. Перевод с английского языка Сафаров А.Г., 2015, -135 с.
3. Визуальный лабораторный фотометр малых яркостей. Инструкция по эксплуатации. М. 1999. 178 с.
4. Дастанди таълими барои мушоҳида бо барномаҳои PRISM ва MaxImDL. Сафаров А.Ф., 2015 -35 с.
5. Зеркальный телескоп 700/2800 АЗТ-8. Аттестат, государственный оптико-механический завод.
6. Мениковый зеркальный телескоп Кассегрена 150/2250. Инструкция по эксплуатации. 1985. 35 с.
7. Копацкай Е.Н., Ларионов В.М. Фотометрические и поляриметрические наблюдения с ПЗС-камерой на телескопах LX200 и АЗТ-8 (Учебно-методическое пособие). Санкт-Петербург, 2007, - 27 с.
8. Лабораторные работы по общей астрономии. Ленинград. 1985. -125 с.
9. Максутов Д. Д. Астрономическая оптика, М.; Л., Наука, 1979.
10. Максутов Д. Д. Изготовление и исследование астрономической оптики. Л.; М., ОГИЗ-Гостехиздат, 1948.
11. Михельсон Н. Н. Оптические телескопы: Теория и конструкция. М.: Наука, 1976.
12. Монтенбрюк О., Пфлегер Т. Астрономия на персональном компьютере. СПб.: Питер, 2002.
13. Морсаков В.А., Невский М.Ю. Наблюдения астрономических объектов на телескопе (Методическое указание к выполнению специального лабораторного практикума). Первый часть. Ростов-на-Дону, 2008, - 47 с.
14. Модель планетной системы. Учебная инструкция по эксплуатации.
15. Навашин М. С. Телескоп астронома-любителя. 4-е изд. М., Наука, 1979.
16. Operating Manual CCD Camera Models ST-7E, ST-8E, ST-9E, ST-10E and ST-1001E. Santa Barbara Instrument Group. 2010, -61 р.
17. Практической работы по звёздной астрономии. Под редакцией П.Г.Куликовского. М.: Наука, 1971, - 187 с.
18. Раҳмонов А.А., Ибодинов Х.И. Корҳои лабораторӣ аз астрономияи умумӣ. Душанбе. 2008. 116 с.
19. Руководства по использовании телескопа MEADE 16" LX200 –ACF. Перевод с английского языка Сафаров А.Г. 2012, -114 с.

20. Сафаров А.Ф., Бобоев Ш.С. Асбобҳои астрономӣ дар равандӣ таълим. Душанбе, 2018, -72 с.
21. Сафаров А.Ф. Маҷмӯи корҳои лаборатори аз астрономия. Душанбе, Адиб, 2018, 252 с.
22. Celestron NexStar SLT руководство по эксплуатации. 2012. 85 с.
23. SBIG Astronomical Instruments. Users Guide: CCDOps Version 5, Printed 2003, -123 р.
24. Теодолит 4Т30П. Паспорт. Инструкция по эксплуатации. М. 2008. 78 с.
25. Уокер Г. Астрономические наблюдения. М.: Мир. 1990. 352 с.
26. Шукстова З.Н. Лабораторный практикум по астрономии. Свердловск. 1988. 140 с.
27. Школьный астрономический календарь. Москва. 1990. 80 с.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Усулҳои таҳқиқотии астрофизикӣ”

САРСУХАН

Аз ҳар тараф Замини моро олами азими ҷирмҳои осмонӣ иҳота кардааст. Онро Коинот ва ё фазо меноманд. Фақат баъзе аз ҷирмҳои осмонӣ, аз қабили Офтоб, Моҳ, сайёраҳо ва ситораҳои дурахшонро бо ҷашми оддӣ мушоҳида кардан мумкин аст. Аммо дар Коинот ҷирмҳои бешуморе ҳастанд, ки ҳатто бо телескопҳои пуритидор мушоҳида намешаванд; мо ба онҳо дар асоси назарияҳои муайян баҳо медиҳем. Ҳамаи ин ҷисмҳоро астрономия меомӯзанд.

Усулҳои оптикаи омӯзиши ҷирмҳои осмонӣ. Телескопҳои оптикӣ. Тарҳи оптикаи рефракторҳо, рефлекторҳо ва телескопҳои линзавӣ ва оинавӣ. Сохторҳои механикӣ телескопҳо. Гузошти экваторӣ ва азимутӣ. Аберратсияҳои системаҳои оптикӣ, роҳҳои бартараф кардани онҳо. Таъсири атмосфера ба тасвири объектҳои нуқташакл. Самаранокии телескоп, робита ба сифати тасвир. Усулҳои баланд бардоштани сифати тасвир. Оптикаи фаъол ва мутобиқшаванд (адаптивӣ).

Усулҳои таҳлили спектрӣ. Принципҳои таҳлили спектрӣ. Спектрографҳо. Кафолати спектр ва вобастагии он ба параметрҳои спектрограф ва элементи дисперсивӣ. Спектрографи дифракционӣ. Эшеле спектрограф. Гирифтани спектр бо истифода аз интерферометр. Телескопҳои офтобӣ: осмонӣ, коронографӣ. Принципҳои ченкунии майдонҳои магнитии Офтоб. Усулҳои радиомушоҳидаи Офтоб. Телескопҳои кайҳони барои омӯзиши сохтор ва фаъолияти Офтоб. Қабулкунакҳои афканиш (Асбобҳои нимноқили барқӣ). Дастгоҳҳои пайвастшударо пур кунед.

Ҳассосияти спектрӣ. Таносуби сигнал ба садо, мағҳуми ҳосили квантӣ. Манбаъҳои асосии қабулкунакҳои садо ва усулҳои паст кардани онҳо.

Усулҳои анализикий ва аддии коркарди амалий. Миқёси андоза ва нишондиҳандашои ранг қадри ситорагӣ. Системаҳои фотометрӣ. Усулҳои мусири фотометрии фотоэлектрикӣ. Фотометри фотоэлектрикӣ. Хусусиятҳои бақайдгирии радиатсияи инфрасурх. Мушоҳидаҳои поляризатсионӣ. Равшаний (дурахшонӣ), спектрҳо ва ҳарорати босамари ситораҳо. Усулҳои сахех ва тақрибии муайян кардани андоза ва массаи ситораҳо аз рӯи мушоҳидаҳо. Ситораҳои дугоник ва қаратӣ. Ситораҳои тағиирёбандай гирифткунанда. Функцияи масса ва баҳодиҳии массаҳои ҷузъҳо дар системаҳои дугоник. Усулҳои таҳқиқи галактикаҳо ва омӯзиши Кайҳон. Муайян кардани масофа то галактикаҳо бо қонуни Хаббл. Ҳатҳои гардиши галактикаҳо ва муайян кардани массаҳои онҳо. Усулҳои соҳтани миқёси калонмасштаби Кайҳон

НОМГҮИ МАВЗУҲОИ НАМУНАВИИ СОАТҲОИ АМАЛИЙ ВА СЕМИНАРӢ АЗ ФАННИ ТАЪЛИМИИ “УСУЛҲОИ ТАҲҚИҚОТИ АСТРОФИЗИКӢ”

1. Система ва намудҳои телескопҳо
2. Калонкунин телескопҳо
3. Окулярҳо
4. Тавоноии оптикии телескопҳо
5. Аббератсия оптикӣ ва хроматикӣ
6. Дастгоҳҳои тайфӣ
7. Радиотелескопҳо
8. Асосҳои фотометрия ва истифодаи онҳо дар астрономия
9. Ҷашм ва фотометрия
10. Қонуни психофизиологӣ
11. Қонуни Погсон
12. Қадрҳои ситорагӣ
13. Қабулкунакҳои фотоэлектрикӣ
14. Таснифоти тайфии ситораҳо
15. Ҳатҳои Фраунгоферӣ ва таҳлилҳои тайфӣ
16. Таснифоти Ҳарвардӣ-тайфии ситораҳо
17. Талафи нур дар атмосфераи Замин
18. Таъсири атмосфера ба мушоҳидаҳои астрономӣ
19. Фотометрии зоҳирӣ
20. Системаҳои PV ва UBV
21. Принципи Доплер

АДАБИЁТ

1. Астрономия век XXI / Ред. – сост. В.Г. Сурдин. – Фрязино: «Век 2», 2015. 3-е изд. 608 с.
2. Бисикало, Д.В., Жилкин А.Г., Боярчук А.А. Газодинамика тесных двойных звезд. Москва, Физматлит. 2013. 632 с.
3. Воронцов-Веляминов Б.А. Сборник задач и упражнений по астрономии. М.: Наука, 1977, 272 с.
4. Засов А.В., Постнов К.А. Общая астрофизика, Москва, Фрязино. 2006
5. Зелдович Я.Б., Блинников С.И., Шакура Н.И. Физические основы строение и эволюции звезд. М.: 2010, 161 с.
6. Звезды / Ред. – сост. В.Г. Сурдин. – М.: Физматлит, 2009. 428 с.
7. Иванов В.В. Физика звёзд. С.Петербург, 2011. 395 с.
8. Маров М.Я. Космос: От Солнечной системы вглубь Вселенной Изд. 3, испр. и доп. 2021. 592 с.
9. Мартынов Д.Я. Курс общей астрофизики. М.: Наука, 1979, 640 с.
10. Монтенбрук О., Пфлегер Т. Астрономия на персональном компьютере. СПб.: Питер, 2002.
11. Сафонов В. С. Эволюция допланетного облака и образование Земли и планет. М.: Наука, 1969. 244 с.
12. Хайн В. Е. Современная геодинамика: достижения и проблемы // Природа. 2002. № 1. С. 52–59.

**Барномаи таълимӣ
аз лабораторияи таҳассусии “Мушоҳидаҳои маҳсуси астрономӣ”**

САРСУХАН

Муҳтавои асосии фанни «Мушоҳидаҳои маҳсуси астрономӣ» додани донишҳои зарурӣ оид ба гузаронидани мушоҳидаҳо, интихоби мавқеъ ва тарзи соҳтори расадхонаҳои астрономӣ, истифодаи дурустӣ харитаҳо, атласҳои астрономӣ, ҳолатҳои мушоҳида барои чирмҳои алоҳида дар рафти мушоҳида, истифодаи солномаҳои астрономӣ барои чирмҳои гуногун. Тамоми ин маълумотҳо бо мақсади оне, ки донишҷӯ дар рафти мушоҳида доир ба олами атроф тасаввуроти аниқ дошта бошад, сабаби ҳодисаҳои астрономии мушоҳидашавандаро фаҳмонида тавонад ва табиати чирмҳои кайҳонии мушоҳидашавандаро донад.

МУҚАДДИМА. Тоҷикистон минтақаи басо хуб барои гузаронидани мушоҳидаҳои астрономӣ мебошад. Ин хulosai гурӯҳи олимони рус аз Дошишгоҳи давлатии Ленингради ФР бо роҳбарии Натансон соли 1932 буд. Тоҷикистон дорои се Расадхонаҳои астрономӣ мебошад. Дар рафти таҷрибаомӯзии таълимӣ дар Расадхонаи астрономии Ҳисори

Пажұшишгохи астрофизикаи Академияи илмҳо мөн болып табанылған телескопхой АВР-2, АЗТ-8 және 40-см астрограф мушохидаша гузаронидем. Кафедраи астрономияи ДМТ соли 2010 соңибынан як телескопи нави замонавын шуд. Дар рафти кор болып табанылған телескоп MEADE LX 200 – ACF мөн тамоман болып табанылған болып табанды. Нави замонавын рүй болып табанды. Барои гузарониданы мушохидаша цирмҳои алохиданы барномаҳои маҳсуси астрономий мураттаб шудаанд, ки мушохиданың оның аз ҳам зич вобастагы доранд.

МАФҲУМХОИ АСОСӢ ОИД БА ИҶЛИМИ АСТРОНОМӢ. Талаботхои асосӣ доир болып табанды расадхонаи астрономий. Җойгиркуни асбобҳои астрономий. Тарзи гузориши телескопхо. Рефрактор. Рефлектор. Наззори метеорий. Радиотелескоп. Тарзи мушохидаша визуалий.

МАҚСАД ВА ВАЗИФАҲОИ МУШОҲИДА. Нақша ва тайёрӣ болып табанды мушохидаша. Ҳолатхои Моҳ ва боду ҳаво ҳангоми мушохидаша. Рефраксияи астрономий ва фурӯбарии афканиш дар атмосфера. Ба ҳисобигирии экстинксияи атмосферий. Зариби экстинксия.

АТЛАС ВА ХАРИТАҲО. Атласҳои визуалий. Атласҳои фотографӣ. Атласҳои тайфии ситораҳо. Кор болып харитаҳои осмоний. Кор болып эфемерида. Солномаҳои астрономий. Муайян кардани ҳаракати обьект нисбатан ситораҳо. Гузариш аз як системаи координатӣ болып табанды. Журнали мушохиданы.

МУШОҲИДАҲОИ РАҶАМӢ. Тарзи мушохидаша астрометрӣ ва фотометрӣ. Каталогҳои фотометрӣ. Ҳатогиҳои фотометрӣ. Нозукиҳои мушохидаша спектрӣ. Нозукиҳои мушохидаша Офтоб, сайёраҳо ҳамсафарони онҳо, астероидҳо, кометаҳо, ҳамсафарони сунъии Замин ва метеорҳо.

НОЗУКИҲОИ МУШОҲИДА. Нозукиҳо ғарба мушохиданы ситораҳо ҳамсафарони галактикаҳо. Функцияи нишондиҳандан ранги ситора. Нишондиҳандан ултрабунафши ранг. Системаи UVBRI. Қабулқунакҳои афканиши фотоэлектрикӣ. Поляриметр. Спектрограф. Спектри муқоисавӣ. Спектри тасмагӣ ғарба беғосила. Ҳатҳои фраунгоферӣ ғарба таҳлили спектрӣ. Спектри ситораҳо

НОМГҮИ МАВЗУҲОИ НАМУНАВИИ КОРҲОИ ЛАБОРАТОРИЙ АЗ ЛАБОРАТОРИЯИ ТАҲАССУСИИ “МУШОҲИДАҲОИ МАҲСУСИ АСТРОНОМӢ”

1. Техникаи бехатарӣ, тартиби гузарониданы корҳои лабораторий дар озмоишгохи астрофизика ва Расадхонаи таълимии кафедра.
2. Кори лаборатории №1. Мафҳумҳои асосӣ оид ба иҷлими астрономий. Талаботхои асосӣ доир болып табанды расадхонаи астрономий. Җойгиркуни асбобҳои астрономий;

3. Кори лаборатории №2. Тарзи гузориши телескопҳо. Рефрактор. Рефлектор. Наззори метеорӣ. Радиотелескоп;
4. Кори лаборатории №3. Тарзи мушоҳидаҳои визуалӣ. Мақсад ва вазифаҳои мушоҳида. Нақша ва тайёрӣ ба мушоҳидаҳо. Ҳолатҳои Моҳ ва боду ҳаво ҳангоми мушоҳидаҳо;
5. Кори лаборатории №5. Рефраксияи астрономӣ ва фурӯбарии афканиш дар атмосфера.
6. Кори лаборатории №6. Ба ҳисобигирии экстинксияи атмосферӣ. Зариби экстинксия;
7. Кори лаборатории №7. Атлас ва харитаҳо. Атласҳои визуалӣ.
8. Кори лаборатории №8. Атласҳои фотографӣ. Атласҳои тайфии ситораҳо.
9. Кори лаборатории №9. Кор бо харитаҳои осмонӣ. Кор бо эфемерида. Солнномаҳои астрономӣ.
10. Кори лаборатории № 10. Муайян кардани ҳаракати объект нисбат ба ситораҳо.
11. Кори лаборатории №11. Гузариш аз як системаи координатӣ ба дигараш. Журнали мушоҳида;
12. Кори лаборатории №12. Мушоҳидаҳои рақамӣ.
13. Кори лаборатории №13. Тарзи мушоҳидаҳои астрометрӣ ва фотометрӣ.
14. Кори лаборатории №14. Каталогҳои фотометрӣ. Ҳатогиҳои фотометрӣ.
15. Кори лаборатории №15. Нозукиҳои мушоҳидаҳои спектрӣ;
16. Кори лаборатории №16. Нозукиҳои мушоҳидаҳои Офтоб, сайёраҳо ва ҳамсафарони онҳо, астероидҳо, кометаҳо, ҳамсафарони сунъии Замин ва метеорҳо;
17. Кори лаборатории №17. Нозукиҳо ва фарқияти мушоҳидаи ситораҳо ва кометаҳою галактикаҳо;
18. Кори лаборатории №18. Функцияи нишондиҳандай ранги ситора. Нишондиҳандай ултрабунафши ранг. Системаи U, B, V, R, I;
19. Кори лаборатории №19. Қабулкунакҳои афканиши фотоэлектрикӣ. Поляриметр;
20. Кори лаборатории №20. Спектрограф. Спектри муқоисавӣ. Спектри тасмагӣ ва бефосила. Ҳатҳои фраунгоферӣ ва таҳлили спектрӣ. Спектри ситораҳо.

АДАБИЁТ

1. Важоров Э.В. Наблюдения звездного небо в бинокль и подзорную трубу. 2021, 138 с.

2. Введение в MaxImDL. Перевод с английского языка Сафаров А.Г., 2015, -135 с.
3. Визуальный лабораторный фотометр малых яркостей. Инструкция по эксплуатации. М. 1999. 178 с.
4. Дастури таълимӣ барои мушоҳида бо барномаҳои PRISM ва MaxImDL. Сафаров А.Ф., 2015 -35 с.
5. Зеркальный телескоп 700/2800 АЗТ-8. Аттестат, государственный оптико-механический завод.
6. Мениковый зеркальный телескоп Кассегрена 150/2250. Инструкция по эксплуатации. 1985. 35 с.
7. Копацкай Е.Н., Ларионов В.М. Фотометрические и поляриметрические наблюдения с ПЗС-камерой на телескопах LX200 и АЗТ-8 (Учебно-методическое пособие). Санкт-Петербург, 2007, - 27 с.
8. Лабораторные работы по общей астрономии. Ленинград. 1985. -125 с.
9. Максутов Д. Д. Астрономическая оптика, М.; Л., Наука, 1979.
10. Максутов Д. Д. Изготовление и исследование астрономической оптики. Л.; М., ОГИЗ-Гостехиздат, 1948.
11. Михельсон Н. Н. Оптические телескопы: Теория и конструкция. М.: Наука, 1976.
12. Монтенбрук О., Пфлегер Т. Астрономия на персональном компьютере. СПб.: Питер, 2002.
13. Морсаков В.А., Невский М.Ю. Наблюдения астрономических объектов на телескопе (Методическое указание к выполнению специального лабораторного практикума). Первый часть. Ростов-на-Дону, 2008, - 47 с.
14. Модель планетной системы. Учебная инструкция по эксплуатации.
15. Навашин М. С. Телескоп астронома-любителя. 4-е изд. М., Наука, 1979.
16. Operating Manual CCD Camera Models ST-7E, ST-8E, ST-9E, ST-10E and ST-1001E. Santa Barbara Instrument Group. 2010, -61 р.
17. Практической работы по звёздной астрономии. Под редакцией П.Г.Куликовского. М.: Наука, 1971, - 187 с.
18. Раҳмонов А.А., Ибодинов Х.И. Корҳои лабораторӣ аз астрономияи умумӣ. Душанбе. 2008. 116 с.
19. Руководства по использовании телескопа MEADE 16" LX200 –ACF. Перевод с английского языка Сафаров А.Г. 2012, -114 с.
20. Сафаров А.Ф., Бобоев Ш.С. Асбобҳои астрономӣ дар равандӣ таълим. Душанбе, 2018, -72 с.

21. Сафаров А.Ф. Маҷмӯи корҳои лаборатори аз астрономия. Душанбе, Адиб, 2018, 252 с.
22. Celestron NexStar SLT руководство по эксплуатации. 2012. 85 с.
23. SBIG Astronomical Instruments. Users Guide: CCDOps Version 5, Printed 2003, -123 р.
24. Теодолит 4Т30П. Паспорт. Инструкция по эксплуатации. М. 2008. 78 с.
25. Уокер Г. Астрономические наблюдения. М.: Мир. 1990. 352 с.
26. Шукстова З.Н. Лабораторный практикум по астрономии. Свердловск. 1988. 140 с.
27. Школьный астрономический календарь. Москва. 1990. 80 с.

**Барномаи таълимӣ
аз лабораторияи таҳассусии “Физикаи сайёраҳо ва радифони онҳо”**

САРСУХАН

Ичроиши силсила корҳои озмоиши аз физикаи сайёраҳо ба донишҷӯён имконият фароҳам меоварад, ки бо истифода аз аксҳои рақамӣ, фотопластинкаҳо коркарди аксҳои сайёраҳо ва радифони онҳо, муайян намудани ҷузъиётҳои сатҳ, андозаи танураҳо, муайян намудани баландии қӯҳҳо дар ҷирмҳои гуногуни Системаи офтобӣ, ихроҷи вулқонҳо ва дигар ҳусусиятҳои физикию химияивӣ, аз ҷумла муайян намудани масса, зичӣ, андозаи радифони сайёраҳо амалӣ гардад. Бо истифода аз барномаҳои муосири астрономӣ таҳия ва тартиб додани ҳаракати радифон барои солҳои тӯлонӣ, соҳтани эфемеридаҳо ва муайян намудани координатаҳои сайёравӣ барои радифон онҳо аз тарафи устодон ба донишҷӯён пурра омӯхта мешавад.

ШАРТИ ИЧРОИ КОРҲОИ ЛАБОРАТОРИ

Васоити таълимӣ, номгӯ ва тавсифи корҳои лабораторӣ, асбобҳои лабораторӣ, компьютер, барномаҳои астрономӣ: Redshift, Cartes du Ciel, Stellarium, WordWide Telescope, GoSkyWatch Planetarium, Sky Map, телескоп, филтрҳои ранга ва амсоли инҳо имконият фароҳам меоваранд, ки донишҷӯён дар озмоишгоҳи астрофизика ва расадхонаи таълимии кафедра корҳои озмоиши-лаборатории худро анҷом диҳанд.

Ичроиши корҳои лабораторӣ, супоридани саволҳои санчишӣ, ичроиши вазифаи мустақилона, натиҷаҳои ичроиши корҳои лабораторӣ, хисбототҳо доир ба ичроиши ва хуносай корҳои лабораторӣ аз тарафи донишҷӯ ба устод ва ё лаборанти кафедра мустақиман, пас аз ичроиши ҳар як кори лабораторӣ дар озмоишгоҳи «Астрофизика» ва ё дар «Расадхонаи таълими» ба таври хаттӣ супорида мешавад.

НОМГҮИ МАВЗУХОИ НАМУНАВИИ КОРХОИ ЛАБОРАТОРИЙ АЗ ЛАБОРАТОРИЯИ ТАХАССУСИИ «ФИЗИКАИ САЙЁРАХО ВА РАДИФОНИ ОНХО»

1. Техникаи бехатарӣ, тартиби гузаронидани корҳои лабораторӣ дар озмоишгоҳи астрофизика;
2. Кори лабораторӣ №1. Омӯзиши хусусиятҳои физикии сайёраҳои азимчусса;
3. Кори лабораторӣ №2. Омӯзиши хусусиятҳои физикии Замину Моҳ;
4. Кори лабораторӣ №3. Табииати физикии Моҳ;
5. Кори лабораторӣ №4. Омӯзиши ҳаракати радифони сайёраҳо;
6. Кори лабораторӣ №5. Муайян намудани суръати ихроҷи султонҳо дар Ио;
7. Кори лабораторӣ №6. Омӯзиши хусусиятҳои сатҳи Аторуд;
8. Кори лабораторӣ №7. Омӯзиши хусусиятҳои сатҳи Моҳ;
9. Кори лабораторӣ №8. Омӯзиши хусусиятҳои сатҳи Мирриҳ;
- 10.Кори лабораторӣ №9. Омӯзиши хусусиятҳои физикии ҳалқаҳои Зуҳал (Redshift);
- 11.Кори лабораторӣ №10. Муайян кардани масофа ва андозаи сайёраҳои азимчусса;
- 12.Кори лабораторӣ №11. Муайян кардани параметрҳои физикии сайёраҳои заминмонанд (WordWide Telescope);
- 13.Кори лабораторӣ №12. Омӯзиши ҷузъётҳои муҳими Моҳ бо барномаи Stellarium;
- 14.Кори лабораторӣ №13. Омӯзиши ҷузъётҳои муҳими Ио, Ганимед ва Калисто бо барномаи Stellarium;
- 15.Кори лабораторӣ №14. Омӯзиши ҷузъётҳои муҳими Титан ва Тритон бо барномаи Stellarium;
- 16.Кори лабораторӣ №15. Омӯзиши хусусиятҳои атмосфераи Титан;
- 17.Кори лабораторӣ №16. Омӯзиши ихроҷи гейзерҳо дар радифони сайёраҳо

АДАБИЁТ

1. Важоров Э.В. Наблюдения звездного небо в бинокль и подзорную трубу. 2021, 138 с.
2. Введения в MaxImDL. Перевод с английского языка Сафаров А.Г., 2015, -135 с.
3. Визуальный лабораторный фотометр малых яркостей. Инструкция по эксплуатации. М. 1999. 178 с.

4. Дастури таълимӣ барои мушоҳида бо барномаҳои PRISM ва MaxImDL. Сафаров А.Ф., 2015 -35 с.
5. Зеркальный телескоп 700/2800 АЗТ-8. Аттестат, государственный оптико-механический завод.
6. Менисковый зеркальный телескоп Кассегрена 150/2250. Инструкция по эксплуатации. 1985. 35 с.
7. Копацкай Е.Н., Ларионов В.М. Фотометрические и поляриметрические наблюдения с ПЗС-камерой на телескопах LX200 и АЗТ-8 (Учебно-методическое пособие). Санкт-Петербург, 2007, - 27 с.
8. Лабораторные работы по общей астрономии. Ленинград. 1985. -125 с.
9. Максутов Д. Д. Астрономическая оптика, М.; Л., Наука, 1979.
10. Максутов Д. Д. Изготовление и исследование астрономической оптики. Л.; М., ОГИЗ-Гостехиздат, 1948.
11. Михельсон Н. Н. Оптические телескопы: Теория и конструкция. М.: Наука, 1976.
12. Монтенбрук О., Пфлегер Т. Астрономия на персональном компьютере. СПб.: Питер, 2002.
13. Морсаков В.А., Невский М.Ю. Наблюдения астрономических объектов на телескопе (Методическое указание к выполнению специального лабораторного практикума). Первый часть. Ростов-на-Дону, 2008, - 47 с.
14. Модель планетной системы. Учебная инструкция по эксплуатации.
15. Навашин М. С. Телескоп астронома-любителя. 4-е изд. М., Наука, 1979.
16. Operating Manual CCD Camera Models ST-7E, ST-8E, ST-9E, ST-10E and ST-1001E. Santa Barbara Instrument Group. 2010, -61 р.
17. Практической работы по звёздной астрономии. Под редакцией П.Г.Куликовского. М.: Наука, 1971, - 187 с.
18. Раҳмонов А.А., Ибодинов Х.И. Корҳои лабораторӣ аз астрономияи умумӣ. Душанбе. 2008. 116 с.
19. Руководства по использовании телескопа MEADE 16" LX200 –ACF. Перевод с английского языка Сафаров А.Г. 2012, -114 с.
20. Сафаров А.Ф., Бобоев Ш.С. Асбобҳои астрономӣ дар равандӣ таълим. Душанбе, 2018, -72 с.
21. Сафаров А.Ф. Маҷмӯи корҳои лаборатори аз астрономия. Душанбе, Адиб, 2018, 252 с.
22. Celestron NexStar SLT руководство по эксплуатации. 2012. 85 с.

23. SBIG Astronomical Instruments. Users Guide: CCDOps Version 5, Printed 2003, -123 p.
24. Теодолит 4Т30П. Паспорт. Инструкция по эксплуатации. М. 2008. 78 с.
25. Уокер Г. Астрономические наблюдения. М.: Мир. 1990. 352 с.
26. Шукстова З.Н. Лабораторный практикум по астрономии. Свердловск. 1988. 140 с.
27. Школьный астрономический календарь. Москва. 1990. 80 с.

**Барномаи таълимӣ
аз лабораторияи таҳассусии “Физикаи ситораҳо”**

САРСУХАН

Лабораторияи таҳассуси мазкур барои баланд бардоштани савияи донишҷӯ ҳангоми корҳои амалий дар озмоишгоҳи “Астрофизика” ва “Расадхонаи таълими кафедара” ҳамчун фанни ҳатмӣ хизмат меқунад. Дар раванди таълим донишҷӯён мустақилона мушоҳида, коркарди натиҷа, хулосаю таҳлилгирии корро аз худ меқунан. Фанни мазкур имконият медиҳад, ки донишҷӯ ҳамчун мутахассиси қсбӣ рушд ва ба воя расад. Теъдоди корҳои лабораторӣ басанда аст, ки барои рушди минбаъдаи донишҷӯ замина гузорад.

ШАРТИ ИЧРОИШИ КОРҲОИ ЛАБОРАТОРИ

Донишҷӯ бояд ҳисси баланди масъулиятшиносӣ дошта бошад, ки саривақт ба озмоишгоҳ ҳозир шуда, бо худ маводҳои дарсӣ дошта бошад. Ба равандҳои худомӯзӣ, худтарбиякунӣ, худидоракунӣ ва худбаҳодихӣ диққати маҳсус дода пайваста онҳоро ичро ва дар амал татбиқ намояд. Донишҳои худро якҷоя бо ҳамсабақонаш мустаҳкам намуда дар рушди илмомӯзии баробари яқдигар бетарафӣ зоҳир нақунад. Инкишофи шавқи хонанда ба илм, парваридани малакаи кори мустақилона, фаъолияти идроқӣ, кори тадқиқотӣ ва кор бо адабиётҳои иловагӣ. Инкишофи фикрронии мантиқӣ, маҳорати хулоسابарорӣ, муқоисакунӣ ва истифодаи дониши гирифта дар амалия тадбиқ намояд.

**НОМГӮИ МАВЗУҲОИ НАМУНАВИИ КОРҲОИ ЛАБОРАТОРИ
АЗ ЛАБОРАТОРИЯИ ТАҲАССУСИИ “ФИЗИКАИ СИТОРАҲО”**

1. Техникаи бехатарӣ, тартиби гузаронидани корҳои лабораторӣ дар озмоишгоҳи астрофизика;
2. Кори лабораторӣ №1. Омӯзиши ситораҳои наздиктарин;
3. Кори лабораторӣ №2. Ҳисоби лаҳзаҳои вақт ва азимути нуқтаҳои тулӯъ ва ғӯруби ситораҳои равшан барои арзи Душанбе;

4. Кори лабораторӣ №3. Омӯзиши ҳаракати ситораҳо;
5. Кори лабораторӣ №4. Муайян намудани суръати самти назари ситораҳо;
6. Кори лабораторӣ №5. Омӯзиши морфологии тарокумҳои ситорагӣ;
7. Кори лабораторӣ №6. Омӯзиши соҳтори тарокумҳои ситорагӣ бо барномаи Стеллариум;
8. Кори лабораторӣ №7. Омӯзиши табиати физикии ситораҳо бо барномаи Редшифт-7;
9. Кори лабораторӣ №8. Усули муайян намудани ҳарорати ситораҳо;
10. Кори лабораторӣ №9. Муайян намудани масофа, андоза ва массаи ситораҳо;
11. Кори лабораторӣ №10. Муайян намудани лағжиши сурхи квазарҳо;
12. Кори лабораторӣ №11. Ошкор намудани хусусиятҳои физикии галактикаҳо;
13. Кори лабораторӣ №12. Соҳтани хати қаҷи дурахшонии ситораҳои тағиирёбанда дар асоси мушоҳидаҳо бо телескопи MEADE LX 200-ACF;
14. Кори лабораторӣ №13. Омӯзиши соҳтори морфологии галактикаҳои спиралӣ дар асоси мушоҳидаҳо бо телескопи MEADE LX 200-ACF
15. Кори лабораторӣ №14. Соҳтани изофотаҳо дар бо барномаи астрономии Maxim DL

АДАБИЁТ

1. Важоров Э.В. Наблюдения звездного небо в бинокль и подзорную трубу. 2021, 138 с.
2. Введение в MaxImDL. Перевод с английского языка Сафаров А.Г., 2015, -135 с.
3. Визуальный лабораторный фотометр малых яркостей. Инструкция по эксплуатации. М. 1999. 178 с.
4. Дастури таълими барои мушоҳида бо барномаҳои PRISM ва MaxImDL. Сафаров А.Ф., 2015 -35 с.
5. Зеркальный телескоп 700/2800 АЗТ-8. Аттестат, государственный оптико-механический завод.
6. Мениковый зеркальный телескоп Кассегрена 150/2250. Инструкция по эксплуатации. 1985. 35 с.
7. Копацкай Е.Н., Ларионов В.М. Фотометрические и поляриметрические наблюдения с ПЗС-камерой на телескопах LX200 и АЗТ-8 (Учебно-методическое пособие). Санкт-Петербург, 2007, - 27 с.

8. Лабораторные работы по общей астрономии. Ленинград. 1985. -125 с.
9. Максутов Д. Д. Астрономическая оптика, М.; Л., Наука, 1979.
10. Максутов Д. Д. Изготовление и исследование астрономической оптики. Л.; М., ОГИЗ-Гостехиздат, 1948.
11. Михельсон Н. Н. Оптические телескопы: Теория и конструкция. М.: Наука, 1976.
12. Монтенбрук О., Пфлегер Т. Астрономия на персональном компьютере. СПб.: Питер, 2002.
13. Морсаков В.А., Невский М.Ю. Наблюдения астрономических объектов на телескопе (Методическое указание к выполнению специального лабораторного практикума). Первый часть. Ростов-на-Дону, 2008, - 47 с.
14. Модель планетной системы. Учебная инструкция по эксплуатации.
15. Навашин М. С. Телескоп астронома-любителя. 4-е изд. М., Наука, 1979.
16. Operating Manual CCD Camera Models ST-7E, ST-8E, ST-9E, ST-10E and ST-1001E. Santa Barbara Instrument Group. 2010, -61 p.
17. Практической работы по звёздной астрономии. Под редакцией П.Г.Куликовского. М.: Наука, 1971, - 187 с.
18. Раҳмонов А.А., Ибодинов Х.И. Корҳои лабораторӣ аз астрономияи умумӣ. Душанбе. 2008. 116 с.
19. Руководства по использовании телескопа MEADE 16" LX200 –ACF. Перевод с английского языка Сафаров А.Г. 2012, -114 с.
20. Сафаров А.Ф., Бобоев Ш.С. Асбобҳои астрономӣ дар равандӣ таълим. Душанбе, 2018, -72 с.
21. Сафаров А.Ф. Маҷмӯи корҳои лаборатории аз астрономия. Душанбе, Адиб, 2018, 252 с.
22. Celestron NexStar SLT руководство по эксплуатации. 2012. 85 с.
23. SBIG Astronomical Instruments. Users Guide: CCDOps Version 5, Printed 2003, -123 p.
24. Теодолит 4Т30П. Паспорт. Инструкция по эксплуатации. М. 2008. 78 с.
25. Уокер Г. Астрономические наблюдения. М.: Мир. 1990. 352 с.
26. Шукстова З.Н. Лабораторный практикум по астрономии. Свердловск. 1988. 140 с.
27. Школьный астрономический календарь. Москва. 1990. 80 с.

Барномаи таълими аз фанни “Манбаи энергияи ситораҳо”

САРСУХАН

Манбаи энергияи ситораҳо, қисми асосии физикаи Кайҳон мебошад, чунки қариб тамоми Кайҳон аз ситораҳо иборат мебошад. Агар донишчӯён дар курси “Астрономияи умумӣ” ба омӯзиши соҳт ва ташаккули ситораҳо ва системаи онҳо, курси “Физикаи ситораҳо” доир ба табиати физикии онҳо шинос шаванд. Дар фанни таҳассусии “Манбаи энергияи ситораҳо” донишчӯён ба омӯзиши механизму равандҳои дар қаъри ситораҳо гузаранд ба пуррагӣ шинос мешаванд.

СОХТИ АТОМ. Артур Эддингтон ва манбаи энергияи ситораҳо. Георгий Гамов ва туннели эффективии он. Туннели эффективӣ дар ситораҳо. Сикли карбонӣ. Занчири протон-протонӣ. Пайдошавии элементҳои нисбатан вазнинтар. Қувваи вазнинӣ ва фишори газ. Ҷудонамои ва гузариши энергия. Модели компьютерии ситораҳо.

МОДЕЛИ ОФТОБИ ҶАВОН. Муодилаи мувозинати механикӣ. Зичӣ, фишор ва ҳарорат. Энергияи ҷозибавии ситораҳо. Муодилаи мувозинати энергетикӣ. Модели стандартии ситораҳо. Муодилаи ҳолати моддаҳои ситораҳо. Камшавии газ. Гузариши энергия ба қаъри ситораҳо реаксияҳои ядроӣ ҳамчун манбаи энергияи ситораҳо. Муодилаҳои асосӣ.

УСУЛҲОИ ҲИСОБИ МОДЕЛИ СИТОРАҲО. Модели ситораҳо. Муодилаи инкишофи ситораҳо. Сохтори паканаҳои сафед. Ситораҳои нейтронӣ.

МУАММОИ ТАҲАВВУЛИ СИТОРАҲО. Давраи аввали таҳаввули ситораҳои массивнок. Пайдарпайӣи асосӣ, вақти ҳаёти ситораҳо, устувории онҳо. Таҳаввули ситораҳои массивнок баъди пайдарпайӣи асосӣ. Конвексия ва нимконвексия. Феҳристи элементҳои химиявӣ ва реаксияҳои термоядроӣ, таъсири таркиши гармӣ. Ситораҳои навъӣ Мир Кит. Сузиши карбон ва давраҳои баъдинаи таҳаввул.

ХРОМОСФЕРАИ СИТОРАҲО. Шароити пайдошавии ҳатҳои эмиссионӣ. Хосиятҳои хромосфера ва қабатҳои гармии ситораҳои навъҳои гуногун аз рӯи мушоҳидаҳои тайфӣ. Мавҷҳои навъҳои гуногун дар фотосфераи ситораҳо. Муқоисаи назариявӣ ва мушоҳидавии сели энергияи механикӣ дар ситораҳо. Ҳисоби параметрҳои тоҷи ситораҳо. Гази наздиситоравӣ: ҳатҳои тайфии наздиситоравӣ, радиоафканиши гармӣ, афканиши инфрасурҳи ситораҳо ваэфектҳои мазерӣ. Чанги наздиситорагӣ.

НОМГҮЙИ МАВЗУҮХОИ НАМУНАВИИ ДАРСХОИ СЕМИНАРЫ ВА АМАЛЫ АЗ ФАННИ ТАЪЛИМИИ “МАНБАЬИ ЭНЕРГИЯИ СИТОРАХО”

1. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯҳои зерин: Сохти атом. Артур Эддингтон ва манбаъи энергияи ситораҳо. Георгий Гамов ва туннели эффективии он. Туннели эффективӣ дар ситораҳо.
2. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯҳои зерин: Сикли карбонӣ. Занчири протон-протонӣ.
3. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯҳои зерин: Пайдошавии элементҳои нисбатан вазнинтар. Қувваи вазниӣ ва фишори газ. Ҷудонамои ва гузариши энергия.
4. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯҳои зерин: Модели компьютерии ситораҳо. Модели Офтоби ҷавон. Муодилаи мувозинати механикӣ. Зичӣ, фишор ва ҳарорат.
5. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯҳои зерин: Энергияи ҷозибавии ситораҳо. Муодилаи мувозинати энергетикиӣ.
6. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯҳои зерин: Модели стандартии ситораҳо. Модели Офтоб.
7. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯҳои зерин: Муодилаи ҳолати моддаҳои ситораҳо. Камшавии газ.
8. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯҳои зерин: Гузариши энергия ба каъри ситораҳо реаксияҳои ядроӣ ҳамчун манбаъи энергияи ситораҳо.
9. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯҳои зерин: Муодилаҳои асосӣ. Усулҳои ҳисоби модели ситораҳо. Модели ситораҳо. Муодилаи инкишофи ситораҳо.
10. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯҳои зерин: Сохтори паканаҳои сафед. Ситораҳои нейтронӣ.
11. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯҳои зерин: Муаммои таҳаввули ситораҳо.
12. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯҳои зерин: Давраи аввали таҳаввули ситораҳои массивнок. Пайдарпайӣи асосӣ, вақти ҳаёти ситораҳо, устувории онҳо.
13. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯҳои зерин: Таҳаввули ситораҳои массивнок баъди пайдарпайӣи асосӣ.
14. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯҳои зерин: Конвексия ва нимконвексия. Фехристи элементҳои химиявӣ ва реаксияҳои термоядроӣ, таъсири таркиши гармӣ.

15. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯҳои зерин: Ситораҳои навъӣ Мир Кит. Сузиши карбон ва давраҳои баъдинаи таҳаввул. Маълумоти умумӣ.
16. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯҳои зерин: Хромосфера. Шароити пайдошавии хатҳои эмиссионӣ.
17. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯҳои зерин: Ҳосиятҳои хромосфера ва қабатҳои гармии ситораҳои навъҳои гуногун аз рӯи мушоҳидаҳои тайфӣ.
18. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯҳои зерин: Мавҷҳои навъҳои гуногун дар фотосфераи ситораҳо.
19. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯҳои зерин: Муқоисаи назариявӣ ва мушоҳидавии сели энергияи механикӣ дар ситораҳо. Ҳисоби параметрҳои тоҷи ситораҳо.
20. Ҳалли мисолу масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯҳои зерин: Гази наздиситоравӣ: хатҳои тайфии наздиситоравӣ, радиоафканиши гармӣ, афканиши инфрасурҳи ситораҳо ва эффектҳои мазерӣ.

АДАБИЁТ

1. Астрономия век XXI / Ред. – сост. В.Г. Сурдин. – Фрязино: «Век 2», 2015. 3-е изд. 608 с.
2. Бисикало, Д.В., Жилкин А.Г., Боярчук А.А. Газодинамика тесных двойных звезд. Москва, Физматлит. 2013. 632 с.
3. Воронцов-Веляминов Б.А. Сборник задач и упражнений по астрономии. М.: Наука, 1977, 272 с.
4. Засов А.В., Постнов К.А. Общая астрофизика, Москва, Фрязино. 2006
5. Зелдович Я.Б., Блинников С.И., Шакура Н.И. Физические основы строение и эволюции звезд. М.: 2010, 161 с.
6. Звезды / Ред. – сост. В.Г. Сурдин. – М.: Физматлит, 2009. 428 с.
7. Иванов В.В. Физика звёзд. С.Петербург, 2011. 395 с.
8. Кононович Э.В., Мороз В.И. Общий курс астрономии Изд. 8, испр. URSS. 2022. 544 с.
9. Киппенхан Р. 100 миллиардов Солнц: рождение, жизнь и смерть звёзд. Перевод с немецкого языка под редакцией А.С. Доброславский. Москва. Мир. 1990. 293 с.
10. Маров М.Я. Космос: От Солнечной системы вглубь Вселенной Изд. 3, испр. и доп. 2021. 592 с.
11. Мартынов Д.Я. Курс общей астрофизики. М.: Наука, 1979, 640 с.
12. Монтенбрюк О., Пфлегер Т. Астрономия на персональном компьютере. СПб.: Питер, 2002.
13. Сафонов В. С. Эволюция допланетного облака и образование Земли и планет. М.: Наука, 1969. 244 с.

14. Хайн В. Е. Современная геодинамика: достижения и проблемы // Природа. 2002. № 1. С. 52–59.
15. Хокинг С. Краткая история времени. От Большого взрыва до черных дыр. СПб.: Амфора, 2001. 268 с.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Проблемаҳои муосири астрофизика”

САРСУХАН

Мақсади асосии ин курси маҳсус ба таҳқиқотчиёни ҷавон гузоштани масъалаҳои муосири астрофизика мебошад. Фан ҳам барои таҳқиқотчиёни ҷавон ва ҳам барои муаллимони ҷавон пешбинӣ гардидааст. Дар нақшай таълимии фан проблемаҳои алоқамандии равандҳои заминӣ бо ҳодисаҳои кайҳонӣ, экологияи фазои наздизаминии кайҳон, қашфиётҳои нав, аз он ҷумла қашфи низомҳои сайёравии нав ва моҳияти он, қашфи объектҳои бузург ва Вартаҳои Сиёҳи Кайҳон, проблемаи сивилизатсияи кайҳонӣ, услубҳо ва технологияҳои нави таҳқиқоти кайҳон ва дигар проблемаҳо пешбинӣ гардидаанд.

Тайёрии қасбии донишҷӯ бояд ўро ҳамчун муаллими физика ва астрономия тайёр намояд. Бо ин мақсад, пеш аз ҳама, донишҷӯёнро бо масъалаҳои астрофизики ҳозиразамон шиносонидан зарур мебошад.

Агар ба фехристи курси омӯзиши астрофизика масъалаҳои барои донишҷӯён муҳим оид ба гузашта ва ояндаи коинот, оид ба мақсад ва вазифаҳои ҳозиразамони тадқиқоти атрофи фазои кайҳон, оид ба дастовардҳои навин – дар тадқиқотҳои ҳодисаҳои объектҳои коинот ворид карда шаванд он гоҳ ба омӯзиши астрофизика муносабати мусбиро ташкил кардан мумкин мешавад. Дар ин ҳол пеш аз ҳама – фаҳмонидани ҳодисаҳои мушоҳидашаванда аз мавқеи назарияҳои фундаменталий ва маҳсуси физикӣ, инчунин дар асоси онҳо пешгӯй кардани объектҳои нави гайримуқарарӣ ва ҳодисаҳои мегаолам зарур мебошад. Маводи асосӣ барои таълим китобҳо ва мақолаҳои солҳои охир мебошад

МУҚАДДИМА. Проблемаҳои муосири астрофизикӣ. Проблемаи асосии Низоми офтобӣ. Масъалаҳои космологии Низоми офтобӣ. Пайдоиши Замину Моҳ ва Плутону Харон. Масъалаҳои космологии кометаҳо. Кометаҳои тасмай асосии астероидҳо ва кометаҳои байнисторагӣ. Радифони сайёраҳо, проблемаҳои пайдоиш ва устувории онҳо. Омузиши цирмҳои Системаи офтобӣ бо дастгоҳҳои кайҳонӣ.

НАЗАРИЯИ УМУМИИ НИСБИИ ЭЙНШТЕЙН. Таҷрибаҳои классикӣ доир ба санчиши НУНЭ. Вартаҳои Сиёҳ, уфуқи ҷозибавӣ. Ташаккули Вартаҳои Сиёҳи массаи қалондошта. Ояндаи Офтоб, паканаи сафед ва ё

қаҳваранг. Линзаҳои ҷозибавӣ ва паканаҳои қаҳваранг. Пулсарҳо ва мавҷҳои ҷозибавӣ.

ПРОБЛЕМАҲОИ КОСМОЛОГӢ. Асосҳои космология: аз Таркиши Бузург то имрӯз. Моддаҳои Сиёҳ ва таъсири он ба Кайҳон. Муамои васеъшавӣ ва ё фишуриши Кайҳон.

ПРОБЛЕМАҲОИ ЭКЗОСАЙЁРАҲО. Астрономияи сайёраҳо, таснифоти сайёраҳо. Телескопҳои кайҳонӣ барои мушоҳидаи экзосайёраҳо. Телескопҳои заминӣ барои мушоҳидаи экзосайёраҳо. Усулҳои ҷустуҷӯи экзосайёраҳо. Ҳосияти экзосайёраҳо. Тақсимоти сайёраҳо мувофиқи таснифоти нау. Тамаддуни ғайризаминӣ, шароити пайдоиши ҳаёт дар сайёраҳо. Минтақаи ҳаёт дар сайёраҳо.

НОМГӮЙИ МАВЗУҶҲОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ СЕМИНАРӢ ВА АМАЛӢ АЗ ФАННИ ТАҶЛИМИИ “ПРОБЛЕМАҲОИ МУОСИРИ АСТРОФИЗИКА”

1. Проблемаҳои муосири астрофизикӣ;
2. Проблемаи асосии Низоми офтобӣ;
3. Масъалаҳои космологии Низоми офтобӣ;
4. Пайдоиши Замину Моҳ ва Плутону Харон;
5. Масъалаҳои космологии кометаҳо;
6. Омузиши ҷирмҳо бо дастгоҳҳои кайҳонӣ;
7. Оилабандии астероидҳо, фарзияҳои пайдоиши онҳо;
8. Астероидҳои ба Замин хавфнок;
9. Барҳӯрди ҷирмҳо ба Замин ва оқибатҳои он;
10. Назарияи умумии нисбии Эйнштейн;
11. Вартаҳои Сиёҳ, уфуқи ҷозибавӣ;
12. Ташаккули Вартаҳои Сиёҳи массаи калондошта;
13. Линзаҳои ҷозибавӣ ва паканаҳои қаҳваранг;
14. Асосҳои космология: аз Таркиши Бузург то имрӯз;
15. Муамои васеъшавӣ ва ё фишуриши Кайҳон;
16. Астрономияи сайёраҳо, таснифоти сайёраҳо;
17. Усулҳои ҷустуҷӯи экзосайёраҳо;
18. Тамаддуни ғайризаминӣ;
19. Шароити пайдоиши ҳаёт дар сайёраҳо;
20. Мутобиқати сайёраҳо барои ҳаёт.

АДАБИЁТ

1. Раҳмонов А.А. Ҷирмҳои Системаи офтобӣ. Душанбе, 2012, 268 с.

2. Астрономия век XXI / Ред. – сост. В.Г. Сурдин. – Фрязино: «Век 2», 2015. – 3-е изд. 608 с.
3. Солнечная система / Ред. – сост. В.Г. Сурдин. – М.: Физматлит, 2009, 400 с.
4. Маров М.Я. Планеты Солнечной системы
5. Никитин М. Происхождение жизни: от туманности до клетки. Альпина Диджитал, 2016, 88 с.
6. Засов А.В., Постнов К.А. Общая астрофизика, Москва, Фрязино, 2006
7. Берков А.В., Кобзарев И.Ю. Теория тяготения Эйнштейна. Общие принципы и экспериментальные следствия. Москва, МИФИ, 1989.
8. Хокинг С. Краткая история времени: От Большого Взрыва до черных дыр / Пер. с англ. М.: Мир, 1990.
9. Звезды / Ред. – сост. В.Г. Сурдин. – М.: Физматлит, 2009, 428 с.
10. Галактики / Ред. – сост. В.Г. Сурдин. – М.: Физматлит, 2013, 432 с.
11. Burrows A. A theoretical look at the direct detection of giant planets outside the Solar System // Nature. 20 January 2005. № 433. P. 261-268.
12. Фридман А.М., Хоперсов А.В. Физика галактических дисков. – Москва, Физматлит, 2011. 640 с.
13. Greaves J.S. et al. Phosphine gas in the cloud decks of Venus // Nature Astronomy. 2020. 14 September. P. 1–10.
14. Киппенхан Р. 100 миллиардов Солнц: рождение, жизнь и смерть звёзд. Перевод с немецкого языка под редакцией А.С.Доброславский. Москва, Мир, 1990, - 293 с.
15. Зелдович Я.Б., Блинников С.И., Шакура Н.И. Физические основы строение и эволюции звезд. М.: 2010, - 161 с.
16. Бисикало, Д.В., Жилкин А.Г., Боярчук А.А. Газодинамика тесных двойных звезд. Москва, Физматлит, 2013. – 632.
17. Иванов В.В. Физика звёзд. С.Петербург, 2011, - 395 с.
18. Воронцов-Веляминов Б.А. Сборник задач и практических упражнений по астрономии. М.: Наука, 1974, - 290 с.
19. Дагаев В.В. Сборник задач по астрономии. М.: Просвещение, 1980, 128 с.
20. Ferrarese L., Merritt D.A. Fundamental Relation between Supermassive Black Holes and their Host Galaxies // The Astrophysical Journal, 2000. - Vol. 539, № 1. P. L9–L12.
21. Wolszczan A., Frail D. A. A planetary system around the millisecond pulsar PSR1257 + 12//Nature. -1992. -9 January (vol. 355). P. 145-147
22. Michaud M. Contact with Alien Civilizations: Our Hopes and Fears about Encountering Extraterrestrials // Springer Science & Business Media, 2010. 472 p.

- 23.Baum, Seth; Haqq-Misra, Jacob; Domagal-Goldman, Shawn.Would Contact with Extraterrestrials Benefit or Harm Humanity? A Scenario Analysis//Acta Astronautica. 2011. June (vol. 68, №. 11). P. 2114-2129
- 24.F. Selsis, J.F. Kasting, B. Levrard, J. Paillet, I. Ribas, and X. Delfosse. Habitable planets around the star Gliese 581? // Astronomy and Astrophysics 2007. Vol. 476. P. 1373
- 25.Des Marais D. J., Nuth J. A., Allamandola L. J. et al. The NASA Astrobiology Roadmap // Astrobiology. 2008. Vol. 8, № 4. P. 715-730
- 26.Jean Schneider. The Extrasolar Planet Encyclopaedia - Catalog Listing // The Extrasolar Planets Encyclopaedia. 27 January 2015). Дата обращения: 23 апреля 2014.
- 27.Handbook of Exoplanets / Hans J. Deeg, Juan Antonio Belmonte. // Springer International Publishing, 2018.
- 28.Бурба Г. Оазисы экзопланет // Вокруг света. Москва, Молодая гвардия, 2006. № 9 (2792). С. 38-45.
- 29.Левин А. Свита звёзд // Популярная механика. Москва, 2009. № 1 (75). С. 24-29.

ФАСЛИ III. БАРНОМАИ ФАНХОИ ТАҲАССУСӢ

**Барномаи таълимӣ
аз фанни “Механикаи осмонӣ”**

САРСУХАН

Механикаи осмонӣ – фаннест, ки барои васеъ гардонидани доираи фаҳмиши донишҷӯ роҷеъ ба ҳаракати цирмҳо дар фазо, таъсири байниҳамдигари ва эҳтимолияти бархурии онҳо, пешакӣ ҳисоб намудани эфемеридаҳо ва элементҳои мадори онҳо, инчунин инкишоф додани қобилияту маҳорати касбии донишҷӯ ҳангоми ширкат варзидан дар сӯҳбату музокираҳо, семинарҳо, конфронсу симпозиумҳои ба масъалаҳои гуногуни соҳаи астрономия ва астрофизикаву механикаи осмон баҳшидашуда.

МУҚАДДИМА. Фанни таълимии механикаи осмонӣ дар нақшаҳои таълимии ихтисоси астрономияи факултети физика мақоми фанни ҳатмиро қасб карда, дар ташаккулёбии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландихтисос мавқei яке аз фанҳои асосӣ (базавӣ)-ро ишғол намудааст. Ҳангоми тадриси он маълумот дар бораи қонунҳои ҳаракати ҷимҳои

кайхонӣ дар зери таъсири қонуни ҷозибаи олам, масса ва шакли чирмҳои кайхонӣ ва мустаҳкамии ин системаҳоро меомӯзад.

ПАЙДОИШИ МЕХАНИКАИ ОСМОНӢ ҲАМЧУН ФАН. Механикаи осмонӣ ва давраҳои ташаккули он. Масъалаҳои асосии механикаи осмонӣ. Ҳаракати бегалаён. Қонунҳои умушишудаи Кеплер. Масири ҳаракати сайёраҳо ва исботи қонунҳои Кеплер.

ЭЛЕМЕНТҲОИ МАДОР. Муодилаҳои дифференсиалии масъалаи ҳаракати ду ҷисм. Интегралҳои умумӣ. Ҳаракатҳои эллипсӣ, гиперболӣ, параболӣ ва ростхата. Элементҳои мадор. Буриши мадорҳо. Ҳисобкуни координатаҳо ва ҷузъҳои суръатҳо дар масъалаи ду ҷисм. Тақсимоти координатаҳо ва суръатҳо дар ҳаракати эллипсӣ ба намуди қаторҳои тригонометрӣ бо дараҷаҳои эксентриситет, Ҳисобкуни эфемеридҳои астероидҳо ва кометаҳо.

ҲАРАКАТИ ОШӮБНОК. Ҳаракати ғалаённок ва таснифоти онҳо. Критерияи тақсимкуни объектиҳои наздизаминӣ ба комета ва астероидҳо. Таҳаввули селҳои метеорӣ ва метеороидӣ. Даҳ интеграли классикӣ. Муодилаи Лагранж-Якобӣ. Муодилаи ҳаракати нисбӣ.

ФУНКСИЯИ ОШӮБДИҲАНДА. Функцияи ошӯбдиҳанд. Элементҳои баҳамрасанда. Муодилаҳои дифференсиалий барои элементҳои баҳамрасанда. Усули параметрҳои хурди Пуанкаре. Теоремеҳои Лаплас ва Арнолд оид ба устувории Системаи офтобӣ.

МАСЪАЛАИ МАҲДУДШУДАИ СЕ ҶИСМ. Масъалаи маҳдудшудаи се ҷисм. Интеграли Якобӣ. Сатҳи Хил. Ҳаракати радифони сунъии Замин ва сайёраҳо. Ҳаракати дастгоҳҳои кайхонӣ ва усулҳои манёвркуни онҳо.

НОМГӮЙИ МАВЗУҶҲОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ АМАЛИЙ АЗ ФАННИ ТАҲАССУСИИ “МЕХАНИКАИ ОСМОНӢ”

1. Масъалаҳои асосии механикаи осмонӣ.
2. Ҳаракати бегалаён.
3. Қонунҳои умушишудаи Кеплер.
4. Масири ҳаракати сайёраҳо ва исботи қонунҳои Кеплер.
5. Муодилаҳои дифференсиалии масъалаи ҳаракати ду ҷисм.
6. Интегралҳои умумӣ.
7. Ҳаракатҳои эллипсӣ, гиперболӣ, параболӣ ва ростхата.
8. Элементҳои мадор. Буриши мадорҳо.
9. Ҳисобкуни координатаҳо ва ҷузъҳои суръатҳо дар масъалаи ду ҷисм.
10. Тақсимоти координатаҳо ва суръатҳо дар ҳаракати эллипсӣ ба намуди қаторҳои тригонометрӣ бо дараҷаҳои эксентриситет.
11. Ҳисобкуни эфемеридҳои астероидҳо ва кометаҳо.

- 12.Ҳаракати ғалаённок ва таснифоти онҳо.
- 13.Критерияи тақсимкунии объектҳои наздизаминӣ ба комета ва астероидҳо.
- 14.Таҳаввули селҳои метеорӣ ва метеороидӣ.
- 15.Даҳ интеграли классикӣ.
- 16.Муодилаи Лагранж-Якобӣ. Муодилаи ҳаракати нисбӣ.

АДАБИЁТ

1. Александров Ю.В. Небесная механика. Харков. ХНУ имени В.Н. Каразина. 2006. 256 с.
2. Аксенов Е.П. Специальные функции в небесной механике. Москва, Наука, 1986.
3. Быков О.П., Холшевников К.В. Прямые методы определения орбит небесных тел. Санкт-Петербург, 2013, 151 с.
4. Воронцов-Веляминов Б.А. Сборник задач и упражнений по астрономии. М.: Наука, 1977, 272 с.
5. Горячев Н.Н. Способ Альфана для вычисления вековых возмущений планет и применение его к Церере. Томск, 1937, Изд-во Кр.Знамя 115 с.
6. Дагаев В.В. Сборник задач по астрономии. М.: Просвещение, 1980, 128 с.
7. Даффет-Смит. П. Практическая астрономия с калькулятором. М.: Мир, 1982, 179 с.
8. Дубяго А.Д. Определение орбит. М.: ГИТГЛ, 1949, 444 с.
9. Зигель К.Л. Лекции по небесной механике. М.: Из-во иностр. лит-ры, 1956, 301 с.
10. Кононович Э.В., Мороз В.И. Общий курс астрономии: Учебное пособие. Под редакцией В.В. Иванова. Изд. 5-е. М.: Ленанд, 2015, - 544 с.
11. Куликовский П.Г. Справочник любител астрономии. М. Физматлит, 1961, 496 с.
12. Левантовский В.И. Механика космического полета (в элементарном изложении), М.: Наука, 1980, 512 с.
13. Монтенбрюк О., Пфлегер Т. Астрономия на персональном компьютере. СПб.: Питер, 2002.
14. Plavec M. Bulletin Astron. Inst.Czechosl. 1954, 6, pp. 20-23.
15. Радзиевский В.В. Астрономический Журнал. 1951, 28, с.363-372ю
16. Раҳмонов А.А. Ҷирмҳои Низоми офтобӣ. Душанбе, 2012, - 286 с.
17. Раҳмонов А.А., Ибодинов Х.И., Сафаров А.Ф., Буриев А.М. саволҳо ва масъалаҳои тестӣ аз астрономия. Қисми 1. Душанбе, 2015, 120 с.

18. Субботин М.Ф. Введение в теоретическую астрономию. М.: Наука, 1968, 800 с.
19. Суханов А.А. Астродинамика. Москва. ИКИ. 2010. 203 с.
20. Холшевников К.В., Титов В.Б. Задача двух тел. Санкт-Петербург, 2007, 180 с.
21. Чеботарев Г.А. Аналитические и численные методы небесной механики. М-Л.: Наука, 1965, 369 с.
22. Whipple F.L. Astrophys.Journ. 1951, 113, pp. 464-474.
23. Жаров В.Е. Сферическая астрономия. М.: Фрязино, Век2, 2006, 480 с.

**Барномаи таълимӣ
аз фанни “Астрономияи амалӣ”**

САРСУХАН

Астрономияи амалӣ-қисми асосии астрометрия буда ба омӯзиши масъалаҳои зерин машғул аст: асбобу олотҳои астрономии кунҷченкунанда ва усулҳои муаянкунии вақт, координатаҳои географӣ ва азимути самтҳо дар асоси мушоҳидаҳои астрономӣ. Вобаста ба масъалаҳои ҳалшаванд Астрономияи амалӣ қисмҳои мазкурро ташкил медиҳад: астрономияи геодезӣ, астрономияи баҳрнавардӣ ва астрономияи авиатсионӣ. Усулҳои омӯзишӣ ва тадқиқотие, ки дар астрономия амалӣ истифода мешаванд дар асоси меъёрҳои астрономияи куравӣ ва астрометрии фундаменталӣ омода шудаанд.

МУҚАДДИМА. Муқаддимаи фан. Шакл ва андозаи Замин. Координатаҳо дар сатҳи Замин. Ҳаракати қутбҳо. Доираҳо ва нуқтаҳои асосии кураи осмонӣ. Системаҳои координатаҳои уфуқӣ, экваторӣ, эклиптикӣ ва галактикӣ. Секунчаи сферикӣ. Формулаҳои тригонометрии сферикӣ. Секунчаи параллактикӣ. Диагаргунсозии координитаҳои сферикӣ.

ВАҚТИ СИТОРАГӢ. Вақти ҳақии офтобӣ ва вақти миёнаи офтобӣ. Муодилаи вақт. Алоқамандии вақти миёнаи офтобӣ бо вақти ситорагӣ. Вақтҳои минтақавӣ ва декретӣ. Хати сана. Вақти эфемеридӣ. Ҳаракати зоҳирӣи кураи осмонӣ дар арзҳои чуғрофии гуногун.

МУАЙЯН КАРДАНИ ҲОЛАТҲОИ ЧИРМҲО. Муайян кардани вактҳои тулӯй ва ғурӯби ситораҳо, Офтоб ва даррозии рӯз. Субҳ ва шоми астрономӣ. Принципҳои муайянкунии координитаҳои объектҳои осмонӣ: методҳои классикӣ, радиоинтерферометрия ва локатсияи лазерӣ. Омилҳое, ки мавқei чирмҳоро таҳриф мекунанд: рефраксия ва аберратсияи рӯшной. Параллаксҳои шаборузӣ ва солона ва таъсири онҳо ба координитаҳои чирму чисмҳои осмонӣ.

ҲАРАКАТИ ХУСУСИИ СИТОРАҲО. Нутатсия. Претсессияи моҳтобиу офтобӣ ва претсессия аз ҳисоби сайёраҳо. Ба мавқеи зоҳирӣ овардани ҷирмҳо. Астрономияи куравии Моҳ. Солномаҳои астрономӣ. Доимиҳои астрономӣ. Доимиҳои соҳт ва андозаи Замин.

НОМГҮЙИ МАВЗУҲОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ АМАЛӢ АЗ ФАННИ ТАҲАССУСИИ «АСТРОНОМИЯИ АМАЛӢ»

1. Шакл ва андозаи Замин. Ҳалли масъалаҳо.
2. Доираҳо ва нуқтаҳои асосии кураи осмонӣ. Ҳалли масъалаҳо.
3. Муодилаи вақт. Ҳалли масъалаҳо.
4. Ҳаракати зоҳирӣ кураи осмонӣ дар арзҳои ҷуғрофии гуногун. Ҳалли масъалаҳо.
5. Принципҳои муайянкуни координатаҳои объектҳои осмонӣ. Ҳалли масъалаҳо.
6. Формулаҳои тригонометрии сферикӣ.
7. Масълаҳои пайвасткуни координатаҳои оптикӣ ва радиоастрономӣ. Ҳалли масъалаҳо.
8. Параллаксҳои шабонарӯзӣ ва солона. Ҳалли масъалаҳо.
9. Принципҳои муайянкуни координитаҳои объектҳои осмонӣ.
10. Ба мавқеи зоҳирӣ овардани ҷирмҳо. Ҳалли масъалаҳо.
11. Астрономияи куравии Моҳ. Ҳалли масъалаҳо.
12. Каталогҳои астрометрӣ ва хатогиҳои онҳо. Ҳалли масъалаҳо.
13. Солномаҳои астрономӣ. Ҳалли масъалаҳо.
14. Доимиҳои астрономӣ. Ҳалли масъалаҳо.
15. Претсессияи моҳтобиу офтобӣ ва претсессия аз ҳисоби сайёраҳо. Ҳалли масъалаҳо.
16. Усулҳои нави ошкор намудани системаҳои нави сайёраҳо. Ҳалли масъалаҳо.
17. Ченкуни бузургии ҳаракати хусусии объектҳои осмонӣ. Ҳалли масъалаҳо.

НОМГҮЙИ МАВЗУҲОИ НАМУНАВИИ КОРҲОИ ЛАБОРАТОРИЙ АЗ ФАННИ ТАҲАССУСИИ «АСТРОНОМИЯИ АМАЛӢ»

1. Техникаи бехатарӣ, тартиби иҷрои корҳои лабораторӣ дар озмоишгоҳ. Қайди донишҷӯён дар журнали озмоишгоҳ.
2. Кори лаборатории №1. Муайян кардани андоза ва шакли Замин.
3. Кори лаборатории №2. Муайян кардани арз ва тӯли мавқеи мушоҳида.

4. Кори лаборатории №3. Системаи координатаҳои осмонӣ. Нуқтаҳо ва доираҳои асосии он.
5. Кори лаборатории №4. Системаи координатаи экваторӣ, муайян кардани координатаҳои экватории чирмҳо.
6. Кори лаборатории №5. Роҳи Офтоб, координатаҳои эклиптикӣ.
7. Кори лаборатории №6. Шиносои бо бурҷҳои зодиакӣ.
8. Кори лаборатории №7. Гузариш аз як системаи координата ба дигар системаи координата.
9. Кори лаборатории №8. Муайян кардани андоза ва шакли сайёраҳо.
10. Кори лаборатории №9. Конфигуратсияи сайёраҳо, ҳаракати роста ва чаппаи сайёраҳо.
11. Кори лаборатории №10. Алоқаи вақти ситорагӣ ва офтобӣ.
12. Кори лаборатории №11. Элементҳои мадори чирмҳои осмонӣ.
13. Кори лаборатории №12. Муайян кардани эфемеридаи чирмҳо.
14. Кори лаборатории №13. Ҳаракати претсесионӣ ва нутатсионӣ.
15. Кори лаборатории №14. Муайян кардани вақти шабҳои сафед.
16. Кори лаборатории №15. Кор бо солномаҳои астрономӣ.
17. Кори лаборатории №16. Барномаҳои астрономӣ.

АДАБИЁТ

1. Александров Ю.В. Небесная механика. Харков. ХНУ имени В.Н. Каразина. 2006. 256 с.
2. Аксенов Е.П. Специальные функции в небесной механике. Москва, Наука, 1986.
3. Быков О.П., Холшевников К.В. Прямые методы определения орбит небесных тел. Санкт-Петербург, 2013, 151 с.
4. Воронцов-Веляминов Б.А. Сборник задач и упражнений по астрономии. М.: Наука, 1977, 272 с.
5. Горячев Н.Н. Способ Альфана для вычисления вековых возмущений планет и применение его к Церере. Томск, 1937, Изд-во Кр.Знамя 115 с.
6. Даффет-Смит. П. Практическая астрономия с калькулятором. М.: Мир, 1982, 179 с.
7. Дагаев В.В. Сборник задач по астрономии. М.: Просвещение, 1980, 128 с.
8. Зигель К.Л. Лекции по небесной механике. М.: Из-во иностр. лит-ры, 1956, 301 с.
9. Кононович Э.В., Мороз В.И. Общий курс астрономии: Учебное пособие. Под редакцией В.В. Иванова. Изд. 5-е. М.: Ленанд, 2015, - 544 с.

10. Куликовский П.Г. Справочник любител астрономии. М. Физматлит, 1961, 496 с.
11. Левантовский В.И. Механика космического полета (в элементарном изложении), М.: Наука, 1980, 512 с.
12. Монтенбрук О., Пфлегер Т. Астрономия на персональном компьютере. СПб.: Питер, 2002.
13. Plavec M. Bulletin Astron. Inst.Czechosl. 1954, 6, pp. 20-23.
14. Радзиевский В.В. Астрономический Журнал. 1951, 28, с.363-372ю
15. Раҳмонов А.А. Ҷирмҳои Низоми офтобӣ. Душанбе, 2012, - 286 с.
16. Раҳмонов А.А., Ибодинов Х.И., Сафаров А.Ф., Буриев А.М. саволҳо ва масъалаҳои тестӣ аз астрономия. Қисми 1. Душанбе, 2015, 120 с.
17. Субботин М.Ф. Введение в теоретическую астрономию. М.: Наука, 1968, 800 с.
18. Суханов А.А. Астродинамика. Москва. ИКИ. 2010. 203 с.
19. Холшевников К.В., Титов В.Б. Задача двух тел. Санкт-Петербург, 2007, 180 с.
20. Чеботарев Г.А. Аналитические и численные методы небесной механики. М-Л.: Наука, 1965, 369 с.
21. Whipple F.L. Astrophys.Journ. 1951, 113, pp. 464-474.

**Барномаи таълимӣ
аз фанни “Геофизика ва физикаи сайёраҳо”**

САРСУХАН

Инсон зодаи Замин аст ва Замин яке аз сайёраҳои Системаи офтобӣ мебошад. Системаи офтобӣ аз ҷирми марказӣ Офтоб – ситора, ҳашт сайёра ва миллиардҳо ҷирмҳои дигари дар атрофаши ҷархзанандагӣ иборат мебошад. Геофизика ва физикаи сайёраҳо-қисми асосии физика буда, ҳолати моддаҳоро дар қабатҳои дохилию берунӣ ва маҷмӯи равандҳои физикиро дар тамоми сайёраҳои Системаи офтобӣ меомӯзад. Максади асосии фанни мазкур ин омӯзиш ва тадқиқи соҳторҳои эндогенӣ ва экзогении сайёраҳои Системаи офтобӣ мебошад.

МУҚАДДИМА. Ҷирмҳои Системаи офтобӣ. Соҳти дохилии сайёраҳо. Сатҳи сайёраҳо ва радифони онҳо. Атмосфераи сайёраҳо. Атмосфераи сайёраҳои азим. Таркиби кимиёвӣ ва равандҳои атмосферӣ. Фаслҳои сол дар сайёраҳо. Магнитосфераи сайёраҳо. Алокай тарафайни Офтоб ва сайёраҳо.

ПАЙДОИШИ СИСТЕМАИ ОФТОБӢ. Ҷирмҳои баъдинептунӣ. Замин чун сайёраи Системаи офтобӣ. Пайдоиши Замин. Тавсифоти асосии Замин, намуди сатҳ ва шакли он. Майдони ҷозибавии Замин. Даврзании

Замин. Гардиши меҳварии Замин. Сохти Замин. Атмосфераи Замин ва сохтори он. Атмосфераи поёни Замин. Механизми гармкуй ва интиқоли гармӣ. Турбулентнокӣ. Тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера ва экзосфера. Тағийирёбии таркиб ва ҳарорати атмосфераи Замин бо афзудани баландӣ.

ХУРӮЧИ ОФТОБ. Таъсири хурӯчи Офтоб ба атмосфераи Замин. Эффекти парникӣ. Ионосфераи Замин. Аfkаниши ултрабунафши Офтоб. Ионҳои асосии атмосфераи Замин. Механизмҳои ҳосилшавӣ ва нестшавии ионҳо. Мувозинати динамикии ионҳои асосӣ. Ионосфераи шабона ва рӯзона. Майдони магнитии Замин. Археомагнетизм ва палеомагнетизм. Паҳншавии радиомавҷҳо дар ионосфераи Замин. Параметрҳои макроскопии ионосфераи Замин. Зарраҳои зарядноки энергияшон баланд ва тасмаҳои радиатсионӣ. Ҳаракати зарачаҳои заряднок дар майдони магнитии Замин. Магнитосфераи Замин. Думи магнитии Замин ва баҳамтаъсиркуни тасмаҳои радиатсионию шамоли офтобӣ.

ШАМОЛИ ОФТОБӢ. Параметрҳои асосии шамоли офтобӣ. Муаммоҳои алоқамандии Замин бо Офтоб. Аfkаниши шабонаи осмон. Аfkаниши осмон. Аfkаниши қутбӣ ва морфологияи он. Ҳарорати умқии Замин. Динамикаи гармшавии умумиҷаҳонӣ. Тағийирёбии иқлим.

СОХТИ ДОХИЛИИ ЗАМИН. Сохти дохилии Замин: пурлоҳ, мантия ва ядро. Таркиби пӯстлоҳи Замин. Рельефи Замин. Литосфера. Астеносфера. Сели гармӣ аз қиши Замин. Таърихи геологии Замин. Ҳаракати минтақаҳо, ҷархзании Замин ва соиши маддӣ. Муқоисаи Замин бо дигар сайёраҳои дохилии Системаи офтобӣ. Тадқиқотҳои кайҳонии Замин. Тасаввуроти ҳозира дар бораи сохти дохилии Замин.

АТОРУД, ЗУҲРО ВА МИРРИХ. Сайёраи Аторуд ва сохтори дохилии он. Хусусиятҳои сатҳи Аторуд. Атмосфера ва майдони магнитии он. Зӯҳратавсифоти физикии ӯ. Таркиб ва сохтори атмосфераи он. Эффекти парникӣ. Таркиб ва сохтори абрҳои Зӯҳра. Сохтори сатҳ ва қаъри Зӯҳра. Миррих-сайёраи сурх. Тавсифоти Миррих. Табиати физикии Миррих. Рельефи сатҳ. Таҳқиқи сатҳ бо ёрии дастгоҳҳои кайҳонӣ. Радифони Миррих.

МУШТАРӢ. Тавсифоти Муштарӣ. Доги сурх. Таркиб, соҳт ва динамикаи атмосфера. Сохтори дохилӣ ва майдони магнитӣ. Ҳалқаи Муштарӣ. Таркиб, сохтор ва динамикаи атмосфера. Системаҳои радифони Муштарӣ.

ЗУҲАЛ ВА УРАН. Тавсифоти Зуҳал. Сохти дохилии Зуҳал. Тасмаҳо, минтақаҳо, гирдбод ва шамолҳо. Магнитосфераи Зуҳал. Ҳалқаҳо. Радифони Зуҳал. Тавсифоти Уран. Таҳқиқи Уран бо ёрии дастгоҳҳои

кайхонӣ. Майдони магнитӣ ва соҳтори каъри он. Ҳалқаҳои Уран. Системаи радифони Уран.

НЕПТУН ВА ЧИРМҲОИ БАЪДИНЕПТУНИЙ. Тавсифоти Нептун. Фарқияти Нептун ва Уран. Доги сиёҳ. Атмосфера. Соҳтори дохилӣ. Ҳалқаи Нептун. Системаи радифони Нептун. Натиҷаҳои тадқиқотҳои кайхонии сайёраҳо ва радифони онҳо. Тасаввуроти ҳозира дар бораи соҳти дохилии сайёраҳо.

НОМГҮЙИ МАВЗУҲОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ АМАЛӢ АЗ ФАННИ ТАҲАССУСИИ «ГЕОФИЗИКА ВА ФИЗИКАИ САЙЁРАҲО»

1. Чирмҳои Системаи офтобӣ.
2. Атмосфераи сайёраҳо. Пайдоиши Системаи офтобӣ.
3. Пайдоиши Замин.
4. Механизми гармкуниӣ ва интиқоли гармӣ.
5. Эффекти парникӣ.
6. Параметрҳои макроскопии ионосфераи Замин.
7. Думи магнитии Замин ва баҳамтаъсиркунии тасмаҳои радиатсионию шамоли офтобӣ.
8. Соҳти дохилии Замин: пуллоҳ, мантия ва ядро.
9. Муқоисаи Замин бо дигар сайёраҳои дохилии Системаи офтобӣ.
10. Сайёраи Аторуд ва соҳтори дохилии он.
11. Зӯхра-тавсифоти физикии ў. Мирриҳ-сайёраи сурҳ..
12. Тавсифоти Муштарӣ.
13. Тавсифоти Зухал. Тавсифоти Уран.
14. Тавсифоти Нептун.
15. Натиҷаҳои тадқиқотҳои кайхонии сайёраҳо ва радифони онҳо

НОМГҮЙИ МАВЗУҲОИ НАМУНАВИИ КОРҲОИ ЛАБОРАТОРИ АЗ ФАННИ ТАҲАССУСИИ «ГЕОФИЗИКА ВА ФИЗИКАИ САЙЁРАҲО»

1. Техникаи бехатарӣ, тартиби гузаронидани корҳои лабораторӣ дар озмоишгоҳи астрофизика;
2. Кори лабораторӣ №1. Омӯзиши хусусиятҳои физикии сайёраҳои азимчусса;
3. Кори лабораторӣ №2. Омӯзиши хусусиятҳои физикии Замину Моҳ;
4. Кори лабораторӣ №3. Табиати физикии Моҳ;
5. Кори лабораторӣ №4. Омӯзиши ҳаракати радифони сайёраҳо;
6. Кори лабораторӣ №5. Муайян намудани суръати ихроҷи султонҳо дар Ио;
7. Кори лабораторӣ №6. Омӯзиши хусусиятҳои сатҳи Аторуд;

8. Кори лабораторӣ №7. Омӯзиши хусусиятҳои сатҳи Моҳ;
9. Кори лабораторӣ №8. Омӯзиши хусусиятҳои сатҳи Мирриҳ;
10. Кори лабораторӣ №9. Омӯзиши хусусиятҳои физикии ҳалқаҳои Зуҳал (Redshift);
11. Кори лабораторӣ №10. Муайян кардани масофа ва андозаи сайёраҳои азимчусса;
12. Кори лабораторӣ №11. Муайян кардани параметрҳои физикии сайёраҳои заминмонанд (WordWide Telescope);
13. Кори лабораторӣ №12. Омӯзиши ҷузъётҳои муҳими Моҳ бо барномаи Stellarium;
14. Кори лабораторӣ №13. Омӯзиши ҷузъётҳои муҳими Ио, Ганимед ва Каллисто бо барномаи Stellarium;
15. Кори лабораторӣ №14. Омӯзиши ҷузъётҳои муҳими Титан ва Тритон бо барномаи Stellarium;
16. Кори лабораторӣ №15. Омӯзиши хусусиятҳои атмосфераи Титан;
17. Кори лабораторӣ №16. Омӯзиши ихроҷи гейзерҳо дар радифони сайёраҳо

АДАБИЁТ

1. Астрономия век XXI / Ред. – сост. В.Г. Сурдин. – Фрязино: «Век 2», 2015. 3-е изд. 608 с.
2. Алимов О.А. Метеорная активность и слоистая структура спорадического слоя Е_s ионосферы. Душанбе, Дониш, 2015, - 205 с.
3. Ален К.У. Астрофизические величины. М.: Мир, 1977, 446 с.
4. Веселовский И.С., Кропоткин А.П. Физика межпланетного и околоземного пространства. Москва, Университетская книга, 2010, - 116 с.
5. Воронцов-Веляминов Б.А. Сборник задач и упражнений по астрономии. М.: Наука, 1987, 272 с.
6. Ипатов С.И. Миграция небесных тел в Солнечной системе. Изд. стереотип. URSS. 2021. 320 с.
7. Каменщиков Н.П. Астрономические задачи: Сборник для юношества №259. Изд. 2. URSS. 2021. 144 с.
8. Кононович Э.В., Мороз В.И. Общий курс астрономии. Изд. 8, испр. URSS. 2022. 544 с.
9. Қурбонов А., Ҳусайнов Ҳ. Қабати озон ва оқибатҳои вайроншавии он. Душанбе, М-Реал, 2011, - 120 с.
10. Маров М.Я. Планеты Солнечной системы. Москва, Наука, 2020, 3-е изд. 320 с.

11. Маров М.Я., Воропаев С.А., Ипатов С.И., Бадюков Д.Д., Слюта Е.Н., Стенников А.В., Федулов В.С., Душенко Н.В., Сорокин Е.М., Кронрод Е.В. Формирование Луны и ранняя эволюция Земли. URSS. 2019. 320 с.
12. Маров М.Я. Космос: От Солнечной системы вглубь Вселенной. Изд. 3, испр. и доп. 2021. 592 с.
13. Новиков Л.С. Основы экологии околоземного космического пространства. Москва, Университетская книга, 2006, - 84 с.
14. Монтенбрук О., Пфлегер Т. Астрономия на персональном компьютере. СПб.: Питер, 2002.
15. Раҳмонов А.А. Ҷирмҳои Системаи офтобӣ. Душанбе, КВД, Матбаа, 268 с.
16. Сафаров А.Ф. Маҷмӯи корҳои лабораторӣ аз астрономия. Душанбе, Адӣ, 2018, 252 с.
17. Солнечная система / Ред. – сост. В.Г. Сурдин. – М.: Физматлит, 2009, 400 с.
18. Хргиян А.Х. Физика атмосферы. Москва, МГУ, 1986, - 327 с.

**Барномаи таълимӣ
аз фанни “Усули таълими астрономия”**

САРСУХАН

Усули таълими астрономия қисми асосӣ ва фаъоли астрономия буда, барои тарзи дурусти баёни мавзӯъҳо истифода мешавад. Дар таълими фанни астрономияи мактабӣ ба гайр аз доностани асосҳои астрономия, доностани усули таълими астрономия, ба нақша даровардани маводи таълимӣ, фаъолияти омӯзгор ва хонанда дар чараёни дарс, гузоштани мақсади дарс, интихоби дурусти мавзӯъ ва баёни он, мустаҳкамкуни мавод, санчиши дониши хонанда, ҳалли машқҳо ва муноҳидаҳои таълимии астрономӣ зарур аст.

Фанни мазкур замина мегузорад, ки донишҷӯ ҳамчун омӯзгори касбӣ рушд намуда ба воя расад. Дар асоси фанҳои таҳассусии кафедра, ки донишҷӯ дар раванди таълим аз худ намудааст, маҳорати педагогии ӯ инкишоф ёфтае, ҳамчун омӯзгори воқеъӣ ба воя мерасад

МУҚАДДИМА. Таълими астрономия ва вазифаҳои асосии он. Ташкили кабинети астрономия ё гӯшай астрономӣ дар мактаб ва таҷҳизотҳои он. Ташкили расадхонаи таълимии астрономӣ ё майдончай астрономӣ. Маҳфилҳои астрономӣ дар мактаб. Адабиётҳои зарурӣ ва васоитҳои таълимию методӣ. Асбобҳо ва маводҳои айёни барои таълими

астрономия дар мактаб. Телескопи мактабӣ. Тайёрии муаллим ба дарс. Накшай таълими. Накшай-матни машгулиятҳои таълими. Тарзи ташкили дарс ва сохтори дарс. Тарзи пурсиши хонандагон. Тарзи ҳалли машқҳо. Ташкили корҳои амалӣ, корҳои берун аз синғӣ ва мушоҳидаҳои оддии астрономӣ. Вазифаи хонагӣ ва тарзи тафтиши иҷроиши он. Нозукиҳои таълими астрономия дар мактаб. Истифодаи компьютер ва синғҳонаҳои компьютерӣ дар таълими астрономия. Тарзи тайёр намудани тестҳои астрономӣ ва истифодаи он дар синғҳонаҳои компьютерӣ. Истифода бурдани маводҳои астрономӣ аз Шабакаи Интернет.

ДАВРАҲОИ АСОСИИ ПАЙДОИШИ АСТРОНОМИЯ. Пайдоиши илми астрономия, марҳилаҳои асосӣ, мақсад ва вазифаҳои онҳо. Алоқамандии астрономия бо дигар фанҳо. Моҳияти идеологӣ ва амалии астрономия. Кураи осмон ва нуқтаю доираҳои асосии он. Намудҳои мушоҳидаҳои астрономӣ. Телескопҳо. Шинос намудани хонандагон бо теодолит ва телескопи мактабӣ. Бурҷҳо ва гардиши зоҳирӣ кураи осмон.

ҲАРАКАТИ ЗОҲИРИИ ОФТОБ. Эклиптика. Координатаҳои чуғроғӣ. Системаи координатаҳои осмонӣ. Қиёми Офтоб ва ситораҳо. Вақт ва ченкунӣ он. Тақвим ва намудҳои он. Истифодаи тақвимҳои шамсӣ ва қамарӣ. Ҳаритаи осмон ва тарзи истифодаи он. Ҳалли машқҳо оид ба ҳаракати шаборӯзии кураи осмон ва имконияти мушоҳидаи ситораҳо дар арзҳои гуногуни сатҳи Замин.

КООРДИНАТАҲОИ СИТОРАҲО. Ҳисоб кардани координатаҳои ситораҳо. Кори берун аз синғӣ – мушоҳидаи ситораҳо. Усули таълими сохтори Низоми Офтоб. Низоми ҷаҳонии Заминмарказ ва Офтобмарказ. Конфигуратсияи сайёраҳо. Моҳияти таълимоти Коперник.

ҲАРАКАТИ САЙЁРАҲО. Ҳаракати сайёраҳо. Қонунҳои Кеплер. Истифодаи модели Системаи офтобӣ. Шакл ва андозаи Замин. Исботи ҳаракати Замин дар атрофи меҳвари худ ва дар атрофи Офтоб. Фаслҳои сол. Истифодаи теллурий.

ПАРАЛЛАКС ВА ОШӮБИ ЧИРМҲО. Параллакс ва муайян намудани масофа то ҷирмҳои осмонӣ. Муайян намудани андоза ва шакли ҷисмҳои осмонӣ. Ҳалли машқҳо. Мушоҳидаи сайёраҳо. Галаён дар ҳаракати сайёраҳо ва қашфи сайёраи Нептун. Мад ва ҷазр. Ҳаракати радифони маснӯи Замин.

АСОСҲОИ АСТРОФИЗИКА. Мағҳумҳои асосӣ аз астрофизика. Мақсад ва вазифаҳои астрофизика. Асбобҳои астрофизики расадҳонаҳои қалони ҷаҳон ва расадҳонаҳои кайҳонӣ. Асбобҳои астрофизики расадҳонаҳои Тоҷикистон.

ТАБИАТИ ФИЗИКИИ САЙЁРАҲО. Табиати сайёраҳо. Табиати Замин. Табиати сайёраҳои Аторуд, Зӯҳра ва Мирриҳ. Табиати сайёраҳои

азимчусса – Муштарӣ, Зуҳал, Уран ва Нептун. Табиати радифони сайёраҳо. Низоми радифони сайёраҳо. Ҷирмҳои сайёрамонанди пакана. Ҳаракати Моҳ ва ивазшавии фазаҳои он. Даврҳои гардиши Моҳ. Гирифти Офтоб ва Моҳ. Мушоҳидаи гирифти Офтоб ва Моҳ.

ИСТИФОДАИ АЙЁНИЯТ ДАР ДАРСҲО. Тарзи истифодаи асбоби айёни - модели гирифти Офтоб ва Моҳ. Рельеф ва хусусиятҳои сатҳи Моҳ. Истифодаи ҳарита ва глобуси Моҳ. Астероидҳо, кометаҳо ва метеороидҳо. Тахқиқоти ин объектҳо дар Тоҷикистон. Натоиҷи таҳқиқоти ҷирмҳои низоми Офтоб бо ёрии расадхонаҳои кайҳонӣ.

ОФТОБ ВА СИТОРАҲО. Офтоб – ситораи наздиктарин. Соҳтор ва табиати он. Аfkаниш ва хурӯчи Офтоб. Ситораҳо. Параллакси солона ва муайян намудани масофа то ситораҳо. Аfkаниш, спектр ва табиати ситораҳо. Ситораҳои қаратӣ. Массаи ситораҳо. Ситораҳои тағиyrёбанда ва Нав. Ситораҳои Навтарин. Хусусияти физикии ситораҳо ва қонуниятиҳои муҳимтарини табиати ситораҳо. Ҳалли машқҳо.

ГАЛАКТИКАҲО. Галактикаи «Роҳи Каҳкашон». Материяи диффузӣ ва туманоти Роҳи Каҳкашон. Массаи Роҳи Каҳкашон. Навъҳои галактикаҳо. Метагалактика. Радиогалактикаҳо ва квазарҳо. Кашфиёти Ҳаббл. Парокандашавии галактикаҳо ва васеъшавии Коинот. Ҳалли машқҳо.

Астрономия дар Тоҷикистон. Ташкил намудани экскурсия ба расадхона. Таълим ва тарбияи астрономҳо дар Тоҷикистон.

НОМГӮЙИ МАВЗУҲОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ АМАЛӢ АЗ ФАННИ ТАҲАССУСИИ «УСУЛИ ТАЪЛИМИ АСТРОНОМИЯ»

1. Таълими фанни астрономия дар макотиби таҳсилоти ҳамагонӣ ва вазифаҳои асосии он. Тарзи ташкили дарс ва соҳтори дарс.
2. Истифодаи компьютер ва синфонаҳои компьютерӣ дар таълими астрономия.
3. Пайдоиши илми астрономия ва алокамандии астрономия бо дигар фанҳо.
4. Истифодаи ҳарита ва глобуси Моҳ.
5. Усули таълими мавзӯҳои мушаҳҳаси астрономӣ.
6. Ҳалли масъалаҳои эҷодӣ аз астрономия.
7. Ҳалли масъалаҳои проблемавӣ аз астрономия.
8. Астрономия ва таълими он дар Тоҷикистон.
9. Нозукиҳои таълими астрономия дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ.
10. Даствардҳои олимони Тоҷикистон ва истифодаи онҳо дар раванди таълим.

11. Хусусияти физикии ситораҳо.
12. Усули гузаронидани машғулиятаҳои беруназсинфӣ аз астрономия.
13. Барномаҳои алтернативӣ аз астрономия.
14. Парокандашавии галактикаҳо ва васеъшавии Коинот.

НОМГҮЙИ МАВЗУҲОИ НАМУНАВИИ КОРҲОИ ЛАБОРАТОРИЙ АЗ ФАННИ ТАҲАССУСИИ «УСУЛИ ТАЪЛИМИ АСТРОНОМИЯ»

1. Мушоҳидаи зоҳирӣ осмони ситоразор.
2. Ҳаритаи гардони осмони ситоразор.
3. Муайян намудани координатаҳои экватории ситораҳо.
4. Кор бо атласу ҳаритаҳои осмонӣ.
5. Омӯзиши бурҷҳои наздиқутбӣ.
6. Омӯзиши бурҷҳои зодиакӣ.
7. Омӯзиши параметрҳои физикии ситораҳои тобон бо барномаи Стеллариум.
8. Ҳаракати зоҳирӣи Офтоб.
9. Муайян намудани андозаҳои кунҷӣ ва ҳаттии Офтоб ва Моҳ.
10. Омӯзиши баамалоии шароити гирифти Моҳ.
11. Омӯзиши баамалоии шароити гирифти Офтоб.
12. Телескопҳо ва муайян намудани тавсифоти асосии онҳо.
13. Муайян кардани даври гардиши Офтоб дар атрофи меҳвараш бо телескопи AT-1.
14. Мушоҳидаи ҷашмиди Моҳ бо телескопи MEADE LX200-ACF.
15. Усули истифодабарии телескопи MEADE LX200-ACF.
16. Усули мушоҳидаи сайёраҳо ва ҳолати дидашавандай онҳо аз Душанбе.
17. Мушоҳидаи Моҳ бо телескопи MEADE LX200-ACF.
18. Мушоҳидаи радифони сайёраҳо бо телескопи MEADE LX200-ACF.
19. Системаҳои ситорагӣ.
20. Усулҳои муайян намудани масофа то галактикаҳо

АДАБИЁТ

1. Абдуллоҳода Ҳ.Ф. Абӯмаҳмуди Ҳуҷандӣ ва таърихи астрономияи ҳалқи тоҷик. Ҳуҷанд: «Нури маърифат», 2005, 440 с.
2. Абдулҷаббори Ҳуҷандӣ. Мадҳали манзум. Таҳияи М.Холов. Душанбе, Ганчи Ҳирад, 2020, 88 с.
3. Абурайхон Берунӣ. Осор-ул-боқия. Душанбе: Ирфон, 1990, 482 с.
4. Абдураҳмони Суфӣ. Сувару-л-кафокиб. Таҳияи М.Холов. Душанбе, 2020, 361 с.
5. Атаи А.А. Планеты Солнечной системы. 2018.

6. Воронцов-Веляминов Б.А. Сборник задач и упражнений по астрономии. М.: Наука, 1987, 272 с.
7. Галактики. Серия астрономия и астрофизика. Ред. – сост. В.Г. Сурдин. – М.: Физматлит, 2013. 432 с.
8. Звезды. Серия астрономия и астрофизика. Ред. – сост. В.Г. Сурдин. – М.: Физматлит, 2009, 428 с.
9. Каменщиков Н.П. Астрономические задачи: Сборник для юношества №259. Изд. 2. URSS, 2021, 144 с.
10. Кононович Э.В., Мороз В.И. Общий курс астрономии. Изд. 8, испр. URSS, 2022, 544 с.
11. Ксанфомалити Л.В. Парад планет. М. 1997.
12. Локтин А.В., Марсаков В.А. Лекции по звёздной астрономии. Урал, 2009, 280 с.
13. Маров М.Я., Шевченко И.И. Экзопланеты, 2017. 140 с.
14. Маров М.Я., Воропаев С.А., Ипатов С.И., Бадюков Д.Д., Слюта Е.Н., Стенников А.В., Федулов В.С., Душенко Н.В., Сорокин Е.М., Кронрод Е.В. Формирование Луны и ранняя эволюция Земли. URSS, 2019, 320 с.
15. Михайлов А.А. Атлас звёздного неба.
16. Монтенбрюк О., Пфлегер Т. Астрономия на персональном компьютере. СПб.: Питер, 2002.
17. Раҳмонов А.А. Ҷирмҳои ситетаи офтобӣ. Душанбе, КВД: Матбаа, 2012, 312 с.
18. Раҳмонов А.А., Ибодинов Х.И. Корҳои лабораторӣ аз астрономияи умумӣ. Душанбе, 2008, 116 с.
19. Раҳмонов А.А. Омӯзиши ситораҳои думдор: аз моделсозии лабораторӣ то таҳқиқи Кайҳон. Мураттибон: А.Ф. Сафаров, Ш.А. Раҳмонов. Душанбе, КВД: Матбаа, 2018, 280 с.
20. Раҳмонов А.А., Ибодинов Х.И., Сафаров А.Ф., Буриев А.М. Истифодаи асбобҳои астрономӣ дар равандӣ таълим. Душанбе, 2018, 70 с.
21. Сафаров А.Ф. Маҷмӯи корҳои лабораторӣ аз астрономия. Душанбе, Адиб, 2018, 251 с.
22. Сафаров А.Ф., Бобоев Ш.С. Ҳалли масъалаҳо ва саволномаҳо аз астрономия. Душанбе, 2021, 300 с.
23. Солнечная система. Серия астрономия и астрофизика. Ред.-сост. В.Г. Сурдин. М.: Физматлит, 2008, 400 с.
24. Солнечно-земная физика. Иллюстрированный словарь терминов. Под. Ред. А. Бруцека, И.Ш.Дюрана. М., Мир, 1980, 254 с.

25. Сурдин В.Г. Астрономические олимпиады: Задачи с решениями. Изд. стереотип. URSS, 2022, 304 с.
26. Язев С. А. Астрономия. Солнечная система. Под научной редакцией В. Г. Сурдина. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2023. 336 с.

**Барномаи таълими
аз фанни “Астрономияи галактиқӣ”**

САРСУХАН

Фанни таълимии “Астрономи галактиқӣ” дар нақшай таълимии ихтисоси 1-02050405 - астрономия мақоми фанни ҳатмиро қасб намуда, дар ташаккулёбии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландихтисос мавқеъи яке аз фанҳои асосиро ишғол кардааст. Фанни мазкур барои тайёр намудани мутахассисон доир ба ихтисоси астрономия аз фанни «Астрономияи галактиқӣ» пешбинӣ карда шудааст. Замин яке аз сайёраҳои Системаи офтобӣ мебошад. Системаи офтобӣ аз ҷирми маркази Офтоб – ситора, ҳашт сайёра ва миллиардҳо ҷирмҳои дигари дар атрофаш ҷархзананда иборат мебошад. Офтоб яке аз ситораҳои оддии Галактикаи мо мебошад, ки миқдори чунин ситораҳояш садҳо миллиард аст. Кайҳон аз миллиардҳо чунин галактикаҳо иборат ҳаст. Галактикаҳо -як қисми астрофизика буда, интенсивияти афканиши ба Замин омада расидаи ҷирмҳои осмониро меомӯзад. Мутахассисони оянда бояд хуб дарк кунанд, ки қонуниятиҳои физика дар Кайҳон амал мекунанд ва методҳою олотҳои физикий барои таҳқиқи Кайҳон васеъ истифода бурда мешаванд. Натиҷаи таҳқиқи кайҳон, техника ва технологияи кайҳонӣ барои ҳалли проблемаҳои инсоният роли муҳимро мебозад

МУҚАДДИМА. Мағҳумҳои умумӣ оид ба Галактика. Гурӯҳбандии ҳабблии галактикаҳо. Фарқияти галактикаҳо аз ситораҳо ва қашфи галактикаҳо. Шкалаи қадрҳои ситорагӣ ва таснифоти системаҳои фотометрий. Фурӯбурди муҳити байниситорагӣ.

ҶИРМҲОИ ГАЛАКТИҚӢ. Объектҳои дар Галактикаи мо ҷойдошта. Тақсимоти ситораҳо дар Галактика. Тарокумҳои ситорагӣ ва таҳаввули онҳо. Тавсифоти асосии тарокумҳои манзума ва мансура. Тавсифоти асосии галактикаҳо. Соҳтори умумии Галактика.

ЧАНГУ ГАЗИ БАЙНИСИТОРАГӢ. Чанги байниситорагӣ. Гази байниситорагӣ. Нурҳои кайҳонӣ, тоҷи галактиқӣ ва майдони магнитии галактиқӣ. Ҷархиш ва массаи Галактика. Ҳати қаҷи ҷархиши қурси галактика. Алоқаи тақсимоти масса дар галактикаҳо бо ҳати қаҷи

чархиш. Дисперсияи суръат ва гафсии курси галактикаҳо. Барҳои галактика. Принсипҳои баҳодиҳӣ ба массаи Е-галактикаҳо.

СОХТОРИ ФИЗИКИИ ГАЛАКТИКАҲО. Табиати физикии сохтори спиралии галактикаҳо. Ду намуди бозуҳои галактиқӣ. Гази байниситоравӣ дар галактикаҳо. Гази хунук: ҳидрогени нейтралӣ ва молекулавӣ. Соҳаи Н II. Гази тафсон ва афканиши рентгении галактикаҳо. Майдони магнитӣ.

ПАЙДОИШ ВА ТАШАККУЛИ ГАЛАКТИКАҲО. Тавлидшавии ситораҳо дар галактикаҳо. Равандҳои физикие, ки пайдоиши ситораҳоро идора мекунанд. Ҳастай галактикаҳо. Сохтори галактикаҳои фаъол.

ТАШАККУЛИ ВАРТАҲОИ СИЁҲ. Вартаҳои сиёҳи массаи калондошта (ВСМК). Равандҳои асосии муайян намудани массаи ВСМК. Проблемаи шкалаи масофа. Муайян намудани масофа то галактикаҳо. Сохтор ва шакли галактикаҳо. Газ дар тарокумҳои галактиқӣ. Ҳалои галактика. Тарокумҳои курагӣ ва парокандай ситорагӣ. Сохтори қисмҳои марказии Галактика. Табиати физикии галактикаҳо.

ФАҶОЛНИКИИ ҲАСТАИ ГАЛАКТИКАҲО. Фаҷолникии ҳастай галактикаҳо. Тақсимоти фазогӣ ва таҳаввули галактикаҳо. Зичҳои галактикаҳо. Галактикаи «Роҳи Каҳқашон». Материяи диффузӣ ва туманоти Роҳи Каҳқашон. Ҳидроген дар Роҳи Каҳқашон. Харакати ситораҳо ва Офтоб. Массаи Роҳи Каҳқашон.

МЕТАГАЛАКТИКА. Навъҳои галактикаҳо. Метагалактика. Радиогалактикаҳо ва квазарҳо. Кашифиёти Ҳаббл. Парокандашавии галактикаҳо ва васеъшавии Коинот. Баъзе мағҳумҳои асосӣ аз космогония ва космология. Пайдошавӣ ва таҳаввули ситораҳою галактикаҳо. Тарокумҳои галактиқӣ. Баҳо додан ба массаи тарокумҳо. Фазои байни тарокумҳои галактиқӣ. Ҳусусияти таҳаввули галактикаҳо дар тарокумҳои он. Метагалактика. Омӯзиши галактикаҳо ба воситаи расадхонаҳои кайҳонӣ. Натиҷаҳои нав.

НОМГӮЙИ МАВЗУҲОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ АМАЛӢ АЗ ФАННИ ТАҲАССУСИИ «АСТРОНОМИЯИ ГАЛАКТИКӢ»

1. Гурӯҳбандии ҳабблии галактикаҳо.
2. Фарқияти галактикаҳо аз ситораҳо ва кашфи галактикаҳо.
3. Тақсимоти ситораҳо дар Галактика.
4. Тарокумҳои ситорагӣ ва таҳаввули онҳо.
5. Тавсифоти асосии галактикаҳо. Сохтори умумии Галактика.
6. Чангу гази байниситорагӣ.
7. Нурҳои кайҳонӣ, тоҷи галактиқӣ ва майдони магнитии галактиқӣ.

8. Алоқаи тақсимоти масса дар галактикаҳо бо хати қаши чархиш. Дисперсияи суръат ва ғафсии қурси галактикаҳо.
9. Табиати физикии сохтори спиралии галактикаҳо.
10. Тавлидшавии ситораҳо дар галактикаҳо.
11. Ҳастай галактикаҳо. Сохтори галактикаҳои фаъол.
12. Газ дар тарокумҳои галактиқӣ. Ҳалои галактика.
13. Тарокумҳои курагӣ ва парокандай ситорагӣ.
14. Табиати физикии галактикаҳо. Фаъолникуи ҳастай галактикаҳо.
15. Тақсимоти фазогӣ ва таҳаввули галактикаҳо. Зичҳои галактикаҳо.
16. Галактикаи «Роҳи Каҳқашон». Массаи Роҳи Каҳқашон.
17. Радиогалактикаҳо ва квазарҳо.
18. Пайдошавӣ ва таҳаввули ситораҳою галактикаҳо.
19. Ҳусусияти таҳаввули галактикаҳо дар тарокумҳои он.
20. Метагалактика.

АДАБИЁТ

1. Астрономия век XXI / Ред. – сост. В.Г. Сурдин. – Фрязино: «Век 2», 2015. 3-е изд. 608 с.
2. Небо и телескоп / Ред. – сост. В.Г. Сурдин. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. 424 с.
3. Галактики / Ред. – сост. В.Г. Сурдин. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2013, 432 с.
4. Дағаев М.М. Наблюдения звёздного неба. М., Наука, 1978, 176 с.
5. Звезды / Ред. – сост. В.Г. Сурдин. М.: Физматлит, 2009, 428 с.
6. Зельдович Я.Б., Новиков И.Д. Строение и эволюция Вселенной. М., Наука, 1975, 735 с.
7. Воронцов-Вельяминов Б.А. Сборник задач и упражнений по астрономии. М., Наука, 1977, 272 с.
8. Монтенбрюк О., Пфлегер Т. Астрономия на персональном компьютере. СПб., Питер, 2002.
9. Мартынов Д.Я. Курс практической астрофизики. М., Наука, 1977.
10. Мартынов Д.Я. Курс общей астрофизики. М., Наука, 1988, 640 с
11. Новиков Н.Д. Эволюция Вселенной. М., Наука, 1979, 176 с.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Физикаи ситораҳо”

САРСУХАН

Физикаи ситораҳо як қисми астрономия буда, ба омӯзиши соҳт ва ташаккули ситораҳо равона карда шудааст. Дар баробари ин фанни мазкур на танҳо ситораҳо ва системаи онҳоро, балки аз туманокиҳо ва тарокумҳои ситорагӣ сар карда то мегагалактикаҳоро меомӯзад. Ситораҳои тағйирёбанда ва ғайристатсионариро аз астрономия ҳеч чудо

кардан мумкин нест, чунки ба қисмҳои бештари астрономия саҳт алоқаманди дорад, ба мисоли астрометрия, механикаи осмонӣ, радиострономия, космогония, космология, астрономияи берун аз атмосферӣ ва амсоли инҳо. Ҳоло омӯзиши астрономия бисёrmавча шудааст. Бештари марказҳои илмӣ – тадқиқотии ҷаҳон ба масъалаҳои гуногуни астрономия рӯ овардаанд.

МУҚАДДИМА ВА МАҚСАДИ ФАН. Васеъ гардонидани доираи фаҳмиши донишҷӯ роҷеъ ба амал намудани қону-ниятҳои тақсимоти фазогӣ ва ҳаракати ситораҳо, низоми ситораҳо ва моддаҳои байниситорагиро бо ҳисоби хусусиятҳои физикӣ, масъалаҳои пайдоиш ва таҳаввули ҷирмҳои осмонӣ, қонуниятҳои умумии соҳт ва инкишофи Кайҳон, даври тағийирёбӣ, тағийирёбии амплитудаи дурахшонӣ, шакли ҳати қаҷи дурахшонӣ, суръати ҳатии қаҷи нурҳо, наздиҳии радиалӣ ва гайрирадиалӣ, фаъолнокии хромосфера, гирифти даврии ситораҳо, дар низоми дугоникҳо; равандҳое, ки бо ихроҷ шудани моддаҳо аз як ситора ба ситораи дигар, дар низоми ситораҳои дугоник; равандҳои катастрофӣ, ба монанди таркиши ситораҳои навтарин ва инкишоф додани қобилияту маҳорати қасбии донишҷӯ ҳангоми ширкат варзидан дар сӯҳбату музокираҳо, семинарҳо, конфронсу симпозиумҳои ба масъалаҳои гуногуни соҳаи астрономия ва астрофизика баҳшидашуда.

КООРДИНАТАҲО ВА ҚАДРИ СИТОРАГӢ. Мақсад ва фанни физикаи ситораҳо, алоқамандии он бо дигар қисмҳои астрономия Координатаҳои галактикӣ. Ситораҳои дугоник ва усулҳои ошкоркуни онҳо. Бузургии ситорагӣ. Бузургии мутлақ ва дурахшонии ситораҳо. Намудҳои бузургии ситорагӣ. Таснифоти тайфии ситораҳо. Таъсири параллакси солона ба координатаҳои ситораҳо. Воҳидҳои масофа ва ҷенакҳои гузариш дар физикаи ситораҳо.

РАДИУС ВА СПЕКТРИ СИТОРАҲО. Усулҳои навини муайянамудани радиуси ситораҳо. Диаграммаи тайф – дурахшонӣ ва масса – афканиш. Усулҳои муайянкуни ҳарорати ситораҳо. Суръати нурии ситораҳо. Ҳар. фаз.сит. ва ҷузъҳо. Вобастагии ҳаракати ситораҳо аз гурӯҳи тайфии онҳо. Ҳаракати тарокумҳо ва фарзияи бетартибонаи пекулярии ситораҳо.

СИТОРАҲОИ ТАҒИЙЁРБАНДА. Ситораҳои тағийирёбанд. Низоми ишоракуни онҳо. Таснифоти ситораҳои тағийирёбанд. Каталоги ситораҳои тағийирёбанд. Ситораҳои тағийирёбандай эруптивӣ. Ситораҳои тағийирёбандай набздиҳанд ва гирифткунанда. Тарокумҳои ситорагӣ. Таҳаввул ва ҷавонии ситетаҳои ситорагӣ.

СЕФЕИДҲО. Сефеидҳо ва қонуниятҳои набздиҳии онҳо. Равандҳои лаппишӣ дар сефеидҳо. Равандҳои физикӣ дар ҳолати таркиши дурахшони Ситораҳои навъи U Эқизакҳо. Ситораҳои паканае, ки

дурахшониашон метаркад. Ситораҳои навъи UV Кити дурахшониашон тарканд. Ситораҳои дар қисми рентгенӣ гайристатсионарӣ. Ситораҳои навъи T Савр, RW Мумсикулинон ва T Ориён.

СИТОРАҲОИ ФАВҚУННАВЪ. Ситораҳои фавқуннавъ. Боқимондаҳои таркиши ситораҳои фавқуннавъ. Ситораҳои нейтронӣ. Пулсарҳо. Реаксияҳои термоядроги дар қаъри ситораҳо. Пайдошавии ситораҳо, моддаҳои байни ситорагӣ Саҳми олимони Тоҷикистон дар таҳқиқоти физикаи ситорҳо Фототекаи Пажӯҳишгоҳи астрофизикаи АМИТ

НОМГӮИ МАВЗУҲОИ НАМУНАВИИ СОАТҲОИ АМАЛӢ АЗ ФАННИ ТАҲАССУСИИ «ФИЗИКАИ СИТОРАҲО»

1. Ҳалли масъалаҳо дар мавзӯи ситораҳои дугоник ва усулҳои ошкоркуни онҳо.
2. Ҳалли масъалаҳо дар мавзӯи доир ба усулҳои навини муайян намудани радиуси ситораҳо
3. Ҳалли масъалаҳо дар мавзӯи усулҳои муайянкуни ҳарорати ситораҳо
4. Ҳалли масъалаҳо дар мавзӯи қадри мутлақи ситорагӣ.
5. Ҳалли масъалаҳо дар мавзӯи дурахшонии ситораҳо.
6. Ҳалли масъалаҳо дар мавзӯи диаграммаи тайф – дурахшонӣ ва масса – афқаниш
7. Ҳалли масъалаҳо дар мавзӯи ситораҳои тағйирёбанда.
8. Ҳалли масъалаҳо дар мавзӯи таснифоти ситораҳои тағйирёбанда.
9. Ҳалли масъалаҳо дар мавзӯи сефеидҳо ва қонуниятҳои набздиҳии онҳо
10. Ҳалли масъалаҳо дар мавзӯи равандҳои лаппишӣ дар сефеидҳо
11. Ҳалли масъалаҳо дар мавзӯи ситораҳои нейтронӣ.
12. Реаксияҳои термоядроги дар қаъри ситораҳо.
13. Пайдошавии ситораҳо, моддаҳои байни ситорагӣ

АДАБИЁТ

1. Астрономия и Астрофизика // Небо и телескоп. Под редакцией В.Г.Сурдин. М.: Физматлит, 2008, 423 с.
2. Астрофизика и космическая физика. Под редакцией Р.А. Сюняева. М.: Наука, 1982, 320 с.
3. Горбацкий В.Г. Введение в физику галактик и скоплений галактик, М.: Физматгиз, 1986.
4. Ефремов Ю.Н. Звёздные острова, М.: Фрязино, 2005
5. Зелдович Я.Б., Блинников С.И., Шакура Н.И. Физические основы строение и эволюции звезд. М.: 2010, 161 с.

6. Зонн В., Рудницкий К. Звёздная астрономия, М.: ИИЛ, 1959
7. Засов А.В., Постнов К.А. Общая астрофизика, М.: Фрязино, 2006.
8. Звезды и звёздные системы. Под редакцией Д.Я.Мартынова. М.:Наука, 1981, - 416 с.
9. Кононович Э.В., Мороз В.И. Курс общей астрономии. М.: Едиториал, УРСС, 2004, - 544 с.
10. Куликовский П.Г. Звёздная астрономия, М: Наука, 1978.
11. Кинг А.Р. Введение в классическую звёздную динамику, М.: УРСС, 2002.
12. Куликовский П.Г. Практические работы по звездной астрономии. М.: Наука, 1971.
13. Киппенхан Р. 100 миллиардов солнц (рождение, жизнь и смерть звезд). Перевод с нем.- М.: Мир, 1990, 293 с.
14. Локтин А.В., Морсаков В.А. Звездная астрономия в лекциях. Ростов на Дону, 2010
15. Липунов В.М. В мире двойных звезд. М.: Наука, 1986, 210 с.
16. Марочник Л.С., Сучков А.А. Галактика. М., Наука, 1984.
17. Михайлов А.А. Курс астрофизики и звёздной астрономии, том II, М: Физматгиз, 1962.
18. Огородников К.Ф., Динамика звёздных систем, М: Наука, 1958.
19. Псковский Ю.В. Новые и сверхновые звёзды. М.: Наука, 1985, - 136 с.
20. Паренаго П.П. Курс звёздной астрономии, ОГИЗ Ленинград, 1946.
21. Страйжис В. Многоцветная фотометрия звезд, Вильнюс: Мокслас, 1977.
22. Соболев В.В. Курс теоретической астрофизики. М.: Наука, 1985, 502 с.
23. Субботин М.Ф. Введение в теоретическую астрономию. М.: Наука, 1968, - 800 с.
24. Физика космоса, Маленькая энциклопедия, ред. Р.А. Сюняев, М.: Сов. Энциклопедия, 1986.
25. Холопов П.Н. Звёздные скопления, М.: Наука, 1981.

**Барномаи таълимӣ
аз фанни “Экологияи фазои наздисайёраҳо”**

САРСУХАН

Донишҳои зарурӣ оид сохтор ва табиати сайёраҳо, радифони онҳо, фазои кайҳонии онҳо, таъсири мутақобилаи Офтоб ба сайёраҳо, алоқаи офтобию заминӣ, ҳодисаҳои ба хурӯчи Офтоб алоқаманд, мавқеи Замину Инсоният дар Системаи офтобӣ ва вобастагии равандҳои заминӣ бо Офтоб мебошад. Донишҷӯ дар бораи олами атроф тасаввуроти аниқ

дошта бошад, сабаби ҳодисаҳои астрономии мушохидашавандаро фаҳмонида тавонад ва табиати цирмҳои кайҳонии мушохидашавандаро донад.

МУҚАДДИМА. Мафҳуми асосии “фазои кайҳонӣ”. Офтоб-параметрҳои физикии он. Алоқаи тарафайни Офтоб ва сайёраҳо. Шамоли офтобӣ. Параметрҳои физикии хурӯҷҳои Офтоб.

АТМСОФЕРА ВА МАГНИТОСФЕРАИ САЙЁРАҲО. Магнитосфераи сайёраҳо. Сохтори магнитосфераи сайёраҳо. Хатарҳои экологӣ дар сайёраҳо. Сабабҳои мавҷудияти магнитосфера дар сайёраҳо. Фарҷҳои қутбӣ дар сайёраҳо.

САЙЁРАҲО ВА СОХТОРИ ДОХИЛИИ ОНҲО. Сохтори дохилии сайёраҳо. Мавҷудияти атмосфера дар сайёраҳо. Сохтори атмосфераи сайёраҳо. Фазои кайҳонии атрофи сайёраҳо: Аторуд, Зуҳро, Мирриҳ, Муштарӣ, Зуҳал, Уран, Нептун. Фазои кайҳонии наздизаминӣ. Таҳқиқотҳои кайҳонии фазои кайҳонии сайёраҳо. Дастгоҳҳои кайҳонии байнисайёравӣ ва натиҷаҳои асосии онҳо.

ЧАНГ ДАР АТРОФИ САЙЁРАҲО. Мавҷудияти ҳалқаҳо дар сайёраҳо. Сохтори ҳалқаҳои сайёраҳо. Мавҷудияти тасмаҳои радиатсионӣ дар атрофи сайёраҳои азмичусса. Тақсимоти чанг дар Системаи офтобӣ. Ташаккули зарраҳои чангин дар зери фишори рӯшиноии Офтоб. Нақши вулқонҳо дар ихроҷи чанги фазои наздисайёравӣ. Гейзерҳо дар радифони сайёраҳо ва фазои атрофи онҳо.

НОМГӮЙИ МАВЗУҲОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ АМАЛӢ ВА СЕМИНАРӢ АЗ ФАННИ ТАҲАССУСИИ «ЭКОЛОГИЯИ ФАЗОИ НАЗДИСАЙЁРАҲО»

1. Ҳалли мисолу масъалаҳо доир ба параметрҳои физикии Офтоб.
2. Параметрҳои муҳити байнисайёравӣ. Шамоли офтобӣ.
3. Муайян намудани суръати шамоли офтобӣ. Муқоисаи натиҷаҳои кайҳонӣ ва заминӣ.
4. Сохтори магнитосфераи сайёраҳо. Магнитосфераи сайёраҳои заминмонанд.
5. Ҳалли масъалаҳо доир ба параметрҳои динамики ва физикии сайёраҳо.
6. Муаян кардани массаи сайёраҳо ва радифони бузурги онҳо.
7. Ҳалли масъалаҳо доир ба параметрҳои физикии Замину Моҳ.
8. Мавҷудияти атмосфераи сайёраҳо. Сохтори атмосфера ва магнитосфера.
9. Фазои кайҳони наздисайёраҳо. Параметрҳои физикии муҳити назди сайёраҳо.

10. Хатарҳои ҷирмҳо ба сайёраҳо. Таркиши ҷирмҳо дар атмосфераи сайёраҳо. Параметрҳои физикии атмосфераҳо.
11. Нақши ҳалқаҳо дар муҳити наздисайёрагӣ. Ҳалқаҳои Зуҳал ва параметрҳои физикии ў.
12. Мавҷудияти зарраҳои заряднок дар фазои наздисайёрагӣ. Тасмаҳои радиатсионӣ дар сайёраҳо.
13. Майдони магнитии сайёраҳо. Индексҳои сайёравӣ. Параметрҳои муҳити майдони магнитӣ. Таъсирии сели зарраҳои шамоли офтобӣ ба майдони магнитии сайёраҳо.
14. Вулқонҳо ва нақши онҳо дар фазои наздисайёравӣ. Вулқонҳои Ио. Тасмаҳои радиатсионии Муштарӣ. Зарраҳои заряднок дар фазои кайҳонии Муштарӣ.
15. Сохтори ҳалқаҳо дар сайёраҳои Нептун ва Уран. Камон ва нимҳалқаҳо дар фазои атрофи сайёра. Механизми пайдоиши онҳо.
16. Дастгоҳҳои кайҳонӣ ва параметрҳои сайёравӣ. Муқоисаи натиҷаҳои кайҳонӣ ва заминӣ.
17. Механизми мавҷудияти гейзерҳо дар радифони сайёраҳо. Нақши онҳо дар фазои наздисайёравӣ.
18. Атмосфера дар радифони сайёраҳо. Параметрҳои физикии онҳо. Муқоисаи сохтори атмосфераи радифон бо сайёраҳо

НОМГҮЙИ МАВЗУҲОИ НАМУНАВИИ КОРҲОИ ЛАБОРАТОРИЙ АЗ ФАННИ ТАҲАССУСИИ «ЭКОЛОГИЯИ ФАЗОИ НАЗДИСАЙЁРАҲО»

1. Техникаи бехатарӣ, қайди донишҷӯён дар журнали озмоишгоҳ. Шиносои бо асбобҳои лабораторӣ дар озмоишгоҳ
2. Кори лаборатории №1. Муайян намудани параметрҳои физикии Офтоб
3. Кори лаборатории №2. Муайян намудани суръати шамоли офтобӣ.
4. Кори лаборатории №3. Муайян намудани параметрҳои физикии сайёраҳо.
5. Кори лаборатории №4. Муқоиса намудани параметрҳои физикии атмосфераи сайёраҳо. Таҳлили натиҷаҳо.
6. Кори лаборатории №5. Омӯзиши харитаи кайҳонии Моҳ. Рельефи Моҳ.
7. Кори лаборатории №6. Муайян намудани физикии майдони магнитии Замин.
8. Кори лаборатории №7. Омӯзиши рельефи сайёраи Мирриҳ.
9. Кори лаборатории №8. Омӯзиши параметрҳои муҳити наздизаминиӣ.

10. Кори лаборатории №9. Заряднок шудани моддаҳои фазои наздисайёраҳо дар зери таъсири протонҳои офтобӣ.
11. Кори лаборатории №10. Омӯзиши механизми ташаккули гейзерҳо дар радифони сайёраҳо.
12. Кори лаборатории №11. Омӯзиши сайёраҳо бо барномаи астрономии Стеллариум.
13. Кори лаборатории №12. Омӯзиши сатҳи радифони Муштарӣ бо барномаи Стеллариум.

АДАБИЁТ

1. Адушкин В.В., Козлов С.И., Петров А.В. Экологические проблемы и риски воздействий ракетно-космической техники на окружающую среду. Справочное пособие. М.: Анкид, 2000. 638 с.
2. Алексеев В.В. Физика и экология. М.: Знание, 1978. 46 с.
3. Астрономический календарь. Постоянная часть. М.: Наука. 1981.
4. Боярчук А.А. Угроза с неба: рок или случайность. М.: 1999. 220 с.
5. Бронштэн В.А. Физика метеорных явлений. М.: Наука, 1981. 416 с.
6. Будыко М.И., Голицын Г.С., Израэль Ю.А. Глобальные климатические катастрофы. М.: Гидрометеоиздат, 1986. 159 с.
7. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. М.: Рольф, 2002. 576 с.
8. Владимирский Б.М., Темуръянц Н.А., Мартынюк В.С. Космическая погода и наша жизнь. – Фрязино. «Век-2», 2004. 224 с.
9. Крик Ф. Жизнь как она есть: ее зарождение и сущность. М.: Инт компьютерных исследований, 2002. 160 с.
10. Кричевский С.В. Космическая деятельность: итоги XX века и стратегия экологизации // Общественные науки и современность. М.: 1999. С. 141-149.
11. Лесков Л.В. Космическое будущее человечества. М.: ИТАР-ТАСС, 1996.
12. Мизун Ю.Г. Космос и биосфера. М.: Знание, сер. Физика, 1989. 64 с.
13. Моисеев Н.Н. Экология человечества глазами математика. М.: Молодая гвардия, 1988. 252 с.
14. Муртазов А.К. Экология околоземного космического пространства. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. 304 с.
15. Муртазов А.К. Физические основы экологии околоземного пространства. Учебное пособие. – Рязань: РГУ имени С.А. Есенина, 2008. 272 с.
16. Сидякин В.Г., Темуръянц Н.А., Макеев В.Б., Владимирский Б.М. Космическая экология. Киев. Наукова думка, 1985. 176 с.
17. Сюняев Р.А. (Ред.). Физика космоса. Маленькая энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1986. 783 с.

18. Трухин В.И., Показеев К.В., Куницын В.Е. Общая и экологическая геофизика. М.: Физматлит, 2005. 576 с.
19. Экологический энциклопедический словарь. М.: Издательский дом «Ноосфера», 1999. 930 с.

Барномаи таълими аз фанни “Кометаҳо ва метеорҳо”

САРСУХАН

Курси маҳсуси «Кометаҳо ва метеорҳо» ба нақшай таълимии ихтисоси «Астрономия» бо тавсияи Институти астрофизикаи АМИТ ворид гаштааст. Таҳқиқоти кометаҳо ва метеорҳо яке аз самтҳои асосии амалиёти илмии ин институт мебошад ва ба Стратегияи илми-техникии Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид гаштааст. Кафедраи астрономияи ДМТ барои Институти астрофизикаи АМИТ мутахассисони ҷавон тайёр менамояд. Курси маҳсуси «Кометаҳо ва метеорҳо» дар нақшашои таълимии ихтисоси астрономияи факултети физика мақоми фанни ҳатмиро қасб карда, дар ташаккулёбии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландихтисос мавқеи яке аз фанҳои асосиро ишғол намудааст.

«Кометаҳо ва метеорҳо» ин як қисми астрономия буда, ба омӯзиши соҳт ва ташаккули Кометаҳо ва метеорҳо пайдоиш, ҳаракат, намудҳои мадор ва хатари онҳо онҳо равона карда шудааст. Фанни Кометаҳо ва метеорҳоро аз астрономия ҳеч ҷудо кардан мумкин нест, чунки ба қисмҳои бештари астрономия саҳт алоқаманди дорад, ба мисоли астрометрия, механикаи осмонӣ, радиострономия, космогония, космология, астрономияи берун аз атмосферӣ ва амсоли инҳо. Ҳоло омӯзиши астрономия бисёрмавча шудааст. Бештари марказҳои илмӣ – тадқиқотии ҷаҳон ба масъалаҳои гуногуни астрономия рӯ овардаанд.

Маълумотҳои мушоҳидавие, ки дар кометаҳо ва метеорҳо истифода мебаранд, басо гуногунанд. Инҳо мадорҳо, хатар ба Замин, хатар ба қишиҳои кайҳони мебошанд, ки ба ҷуз маълумотҳои мушоҳидавие, ки дар соҳаи оптика гирифта мешавад, боз дар соҳаҳои гуногун аз ҷумла мушоҳидаҳои тайфӣ ва радиогӣ. Дар солҳои охир бо воситаи расадхонаҳои мадорӣ, дастгоҳҳои идорашаванди рентгенӣ, инфрасурҳӣ ва ултрабунафшӣ маълумотҳои мушоҳидавии бисёре ҷамъ оварда шудааст.

МУҚАДДИМА ВА МАҚСАДИ ФАН

Васеъ гардонидани доираи фаҳмиши донишҷӯ роҷеъ ба амал намудани қону-ниятҳои мавқеъ, тақсимот, ҳаракати кометаҳо ва метеорҳо

дар низоми Офтобӣ ва моддаҳои байниситорагиро бо ҳисоби хусусиятҳои физикӣ, масъалаҳои пайдоиш ва таҳаввули цирмҳои осмонӣ, қонуниятҳои умумии соҳт ва инкишофи Кайҳон мебошад. Дар низоми Офтобӣ ихроҷ шудани моддаҳо аз кометаҳо равандҳои катастрофӣ, ба монанди таркиши кометаҳо ва маҳорати касбии донишҷӯ ҳангоми ширкат варзидан дар сӯҳбату музокираҳо, семинарҳо, конфронсу симпозиумҳои ба масъалаҳои гуногуни соҳаи астрономия ва астрофизика баҳшидашуда

Кашфиёти кометаҳо. Методҳои таҳқиқоти кометаҳо. Мадорҳои кометаҳо Массаи кометаҳо. Қонуниятҳои ҳаракати кометаҳо. Ошӯбҳои ҷозибабӣ ва ғайри ҷозибавии ҳаракати кометаҳо.

Ташаккули думҳои кометаҳо. Навъи думҳо ва табиати онҳо.

Механизми ташаккули думҳои чангӣ. Асосҳои назарияи механикӣ шакли кометаҳо. Сохтани шакли ҳақиқии думҳо. Методҳои проексиясозӣ. Механизми ташаккули думҳои плазмагӣ.

Фотометрияи кометаҳо. Қонуниятҳои тағйирёбии дурахшонии кометаҳо. Формулаҳои фотометрӣ. Истифодаи кометаҳо барои омӯҳтани хурӯчи Офтоб ва услубҳои ошкор намудани микдори газҳои атмосфера.

Ядрои кометаҳо. Молекулаҳои модарӣ. Спектр ва таркиби химиявии атмосфераи кометаҳо. Спектрофотометрия ва поляриметрия кометаҳо.

Таҳқиқоти кометаҳо дар кайҳон бо дастгоҳҳои кайҳонӣ. Кометаҳои сунъӣ. Пайдоиши кометаҳо ва алоқамандии онҳо бо дигар аъзоёни Низоми офтобӣ. Тасмаи Койпер, абри Оорт.

Ходисаи метеор ва маълумоти таъриҳӣ оид ба ин ҳодиса. Мафҳумҳои асосӣ оид ба метеор, метеороид ва метеорит. Хусусиятҳои атмосфераи Замин. Методҳои мушоҳидаи метеорҳо.

Дурахшонии метеорҳо. Усулҳои муайян кардани баландӣ ва суръати метеорҳо. Селҳои метеорӣ ва метеорҳои спорадикӣ. Селҳои метеории асосии ҳарсола. Пайдоиши селҳои метеороидӣ.

Назарияи физики метеорҳо. Фотометрияи фотографии метеорҳо. Муодилаи партавафшонӣ ва ионизатсионӣ. Муайян кардани массаи метеорҳо.

Қадр ва адади метеорҳо. Тағйироти шабонарӯзӣ ва солонаи микдори метеорҳо. Болидҳо. Болиди Челябинск. Ҳатари метеороидҳо.

Саҳми олимони Тоҷикистон дар таҳқиқоти кометаҳо ва метеорҳо.

НОМГҮЙИ МАВЗУҲОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ АМАЛӢ АЗ ФАННИ ТАҲУССУСИИ «КОМЕТАҲО ВА МЕТЕОРҲО»

1. Ҳалли масъалаҳо дар мавзӯи «Эфемеридаи кометаҳо ва истифодаи ҳаритаҳои осмонӣ».

2. Ҳалли масъалаҳо дар мавзӯи «Муайян кардани суръати ҳаракати комета аз руи координатаҳои экваториалий ва сана».
3. Ҳалли масъалаҳо дар мавзӯи «Муайян кардани дарозии думи комета ва кунчи байни думи комета ва радиус-вектори комета».
4. Ҳалли масъалаҳо дар мавзӯи «Фотометрияи нисбии комета аз руи расм».
5. Ҳалли масъалаҳо дар мавзӯи «Қонуниятҳои тағйирёбии дурахшонии кометаҳо».
6. Ҳалли масъалаҳо дар мавзӯи «Таркиби химиявии метеорҳо ва методҳои муайян кардани он».
7. Ҳалли масъалаҳо дар мавзӯи «Муайян намудани суръати геомаркази ва координатаҳои геомарказии метеор».
8. Ҳалли масъалаҳо дар мавзӯи «Муайн кардани нимтири калони мадори метеор».
9. Ҳалли масъалаҳо дар мавзӯи «Алоқаи селҳои метеороидҳо бо кометаҳо ва астероидҳо».
10. Ҳалли масъалаҳо дар мавзӯи «Критерия тақсимкунии объектҳои наздизамини ба кометаҳо ва астероидҳо».
11. Ҳалли масъалаҳо дар мавзӯи «Муайян намудани координатаҳо ва радианти метеорҳо».
12. Ҳалли масъалаҳо дар мавзӯи «Муайян кардани элементҳои мадори кометаҳо ва метеорҳо».
13. Ҳалли масъалаҳо дар мавзӯи «Муодилаи партавафшонӣ ва ионизатсионӣ».
14. Ҳалли масъалаҳо дар мавзӯи «Муайян кардани массаи метеорҳо».
15. Ҳалли масъалаҳо дар мавзӯи «Қадр ва адади метеорҳо».
16. Ҳалли масъалаҳо дар мавзӯи «Тағйироти шабонарӯзӣ ва солонаи миқдори метеорҳо».

АДАБИЁТ

1. Бредихин Ф.А. О хвостах комет. М.: ГТТИ, 1934, 236 с.
2. Орлов С.В. О природе комет. М.: АН СССР, 1958. 188 с.
3. Орлов С.В. Кометы. М.: ОНТИ. 1935. 195 с.
4. Шульман Л. М. Ядер комет. М.: Наука. Гл. ред. физ.- мат. лит. 1987. - 232 с.
5. Шульман Л.М. Динамика кометных атмосфер. Нейтральный газ. Киев: Наукова думка. 1972. 242 с.
6. Добровольский О.В. Кометы. М.: Наука. 1966, 288 с.
7. Левин Б.Ю. Физическая теория метеоров и метеорное вещество в Солнечной системе. М.: Изд-во АН СССР, 1958. 296 с.

8. Бабаджанов П.Б. Метеоры и их наблюдения. М.: Наука, 1987. 192 с.
9. Крамер Е.Н., Шестака И.С. Метеорная материя в атмосфере Земли и околосолнечном космическом пространстве. Москва, Наука, 1983. 182 с.
10. Вещества на Землю и Луну. Материалы всесоюзного симпозиума. Душанбе 24 – 28 сентября 1974 г. Оветственный редактор Бабаджанов П.Б.
11. Исследование метеоров. Результаты исследований по Международным геофизическим проектам. Москва. Наука, 1966. 162 с.
12. Кащеев Б.Л., Лебединец В.Н. Радиолакационные исследования метеорных явлений. Москва 1961. 123 с.
13. Катасёв Л.А. исследование метеоров в атмосфере Земли фотографическим методом. ГИДРОМЕТЕОИЗДАТ, Ленинград, 1966, 335 с.

**Барномаи таълимӣ
аз фанни “Астероидҳо ва радифони сайёраҳо”**

САРСУХАН

Фанни тахассуси астероидҳо ва радифони сайёраҳо барои донишҷӯёни ихтисоси астрономия яке аз фанҳои заминавӣ мебошад. Аз давраҳои аввали ташкили Тоҷикистони Шуравӣ олимони тоҷик дар Расадхонаҳои астрономии он ба омӯзиши астероидҳо машғӯл буданд

Муқаддима

Астероидҳо - қашфи онҳо. Мавқеи ҷойгиршавии астероидҳо дар Системаи офтобӣ. Ташаккул ва фарзияҳои пайдоиши тасмаи асосии астероидҳо. Ишора ва номгузории астероидҳо. Астрометрия, фотометрия ва спектри астероидҳо.

Табииати физикии астероидҳои тасмаи асосии астероидҳо (ТАА). Оилабандии астероидҳои ТАА ва фарзияҳои пайдоиши онҳо. Таснифоти спектрии астероидҳои ТАА. Омӯзиш ва таҳқиқи кайхонии астероидҳои ТАА.

Астероидҳои назди заминӣ ва гурӯҳбандии онҳо. Параметрҳои мадори астероидҳои гурӯҳи Атонҳо, Аполлонҳо, Атирҳо ва Амурҳо. Табииати физикии ААА-астероидҳо. Мавқеи ҷойгиршавии онҳо дар Системаи офтобӣ.

Ҳавфи астероидҳои наздизаминӣ ва роҳҳои пешгирии он. Астероидҳои назди сайёравӣ ва байнимадорӣ. Барҳӯрди астероидҳо ба Замин ва оқибатҳои он.

Чирмҳои минтақаи Кентаврҳо. Тасмаи астероидҳои баъдинептунӣ. Тавсифоти физикии онҳо. Саҳми олимони тоҷик дар омӯзиши астероидҳо. Астероидҳои соҳибном.

Мақсад ва вазифаҳои омӯзиши радифони сайёраҳо. Фарзияҳои ташаккул ва пайдоиши радифҳо дар атрофи сайёраҳо. Мадор ва таҳаввули динамикии радифони сайёраҳо. Хусусияти физикии сатҳ ва пайдоиши танӯраҳои радифон. Атмосфераи онҳо. Таркиби химиявии онҳо.

Радифи Замин – Моҳ. Маъмоти умумӣ. Параметрҳои физикии Моҳ. Харитаи Моҳ. Сохтор таркиби кимиёвии Моҳ. Омӯзиши Моҳ бо ёрии дастгоҳҳои худсайри кайҳонӣ. Мавҷудияти об дар сатҳи Моҳ.

Фобос ва Деймос – радифони Мирриҳ. Хосияти сатҳи онҳо. Тавсифоти физикию кимиёвии онҳо. Тадқиқотҳои кайҳонии Фобос ва Деймос.

Радифони Муштарӣ. Радифони галилеии Муштарӣ, кашфи радифон. Тавсифоти физикию кимиёвии онҳо. Сохтори радифони Муштарӣ. Радифони мунтазам ва ғайримунтазам. Дастгоҳои кайҳонии Вояҷерҳо ва Юнона доир ба радифони Муштарӣ.

Радифони Зуҳал. Кашфи радифон. Қутр, андоза, масса ва зичи радифҳо. Сохтор ва табиати ҳалқаҳои Зуҳал. Нақши ҳалқаҳои Зуҳал дар мавҷудияти радифон. Титан-табиати физикии ў. Дастгоҳи Кассинӣ ва натиҷаҳои асосии ў доир ба радифони Зуҳал.

Радифони Уран. Кашфи радифон. Тавсифоти физикию кимиёвии онҳо. Гурӯҳбандии радифон. Радифони мунтазам ва ғайримунтазам. Натиҷаҳои асосии тадқиқотҳои кайҳонӣ.

Радифони Нептун. Кашфи радифон. Табиати физикии радифони бузурги Нептун. Механизмҳои пайдоиши гейзерҳо дар радифон. Радифони хурд, параметрҳои мадори онҳо.

НОМГҮЙИ МАВЗУҲОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ АМАЛӢ АЗ ФАННИ ТАҲАССУСИИ «АСТЕРОИДҲО ВА РАДИФОНИ САЙЁРАҲО»

1. Ҳалли мисолу масъалаҳо дар мавзӯи астероидҳо.
2. Ҳалли мисолу масъалаҳо дар мавзӯи табиати физикии астероидҳо.
3. Ҳалли мисолу масъалаҳо дар мавзӯи элементҳои мадори астероидҳо.
4. Ҳалли мисолу масъалаҳо дар мавзӯи даври гардиши астероидҳо.
5. Ҳалли мисолу масъалаҳо доир ба барҳӯрди чирмҳо ба сатҳи Замин.
6. Ҳалли мисолу масъалаҳо дар мавзӯи атмосфера ва муҳити атмосферӣ.
7. Ҳалли мисолу масъалаҳо дар мавзӯи радифони сайёраҳо.
8. Ҳалли мисолу масъалаҳо дар мавзӯи радифҳои мунназами сайёраҳо.

9. Ҳалли мисолу масъалаҳо дар мавзӯи муайян кардани параметрҳои физикии радифони Муштарӣ.
10. Омӯзиши сатҳи радифони Муштарӣ.
11. Ҳалли мисолу масъалаҳо дар мавзӯи Титан ва атмосфераи он.
12. Ичроиши корҳои амалӣ дар мавзӯи релъефи Ио.
13. Омӯзиши соҳтори ҳалқаҳои Зухал.
14. Омӯзиши гейзерҳо дар Энселат.
15. Омӯзиши топографии Моҳ.
16. Муайян кардани андоза ва координатаҳои танӯраҳо дар сатҳи Моҳ.
17. Либратсияи Моҳ, кори амалӣ.
18. Мавқеъи астероидҳо дар системаи офтобӣ.

АДАБИЁТ

1. Астероидно-кометная опасность: вчера, сегодня, завтра. Ред. – сост. Шустов Б.М. и Рыхлова Л.В. Институт астрономии РАН. 2009. 372 с.
2. Воронцов-Веляминов Б.А. Сборник задач и упражнений по астрономии. М.: Наука, 1987, 272 с.
3. Ипатов С.И. Миграция небесных тел в Солнечной системе. Изд. стереотип. URSS. 2021. 320 с.
4. Каменщиков Н.П. Астрономические задачи: Сборник для юношества №259. Изд. 2. URSS. 2021. 144 с.
5. Кононович Э.В., Мороз В.И. Общий курс астрономии. Изд. 8, испр. URSS. 2022. 544 с.
6. Маров М.Я., Воропаев С.А., Ипатов С.И., Бадюков Д.Д., Слюта Е.Н., Стенников А.В., Федулов В.С., Душенко Н.В., Сорокин Е.М., Кронрод Е.В. Формирование Луны и ранняя эволюция Земли. URSS. 2019. 320 с.
7. Маров М.Я. Космос: От Солнечной системы вглубь Вселенной Изд. 3, испр. и доп. 2021. 592 с.
8. Маров М.Я. Планеты Солнечной системы. Москва, Наука. 2020. 3-е изд. 320 с
9. Мартынов Д.Я. Курс общей астрофизики. М.: Наука, 1989. 640 с.
10. Монтенбрук О., Пфлегер Т. Астрономия на персональном компьютере. СПб.: Питер, 2002.
11. Раҳмонов А.А. Ҷирмҳои ситетаи офтобӣ. КВД. Матбаа. 2012. 312 с.
12. Раҳмонов А.А. Омӯзиши ситораҳои думдор: аз моделсозии лабораторӣ то таҳқиқи Кайҳон. Мураттибон: А.Ф. Сафаров, Ш.А. Раҳмонов. Душанбе, КВД, Матбаа. 2018. 280 с.
13. Сафаров А.Ф. Маҷмӯи корҳои лабораторӣ аз астрономия. Душанбе. Адиб. 2018. 251 с.

14. Солнечная система. Ред.-сост. В.Г. Сурдин. М.: Физматлит. 2008. 400 с.
15. Солнечно-земная физика. Иллюстрированный словарь терминов. Под. Ред. А. Бруцека, И.Ш.Дюрана. М., Мир, 1980. 254 с.
16. Сурдин В.Г. Астрономические олимпиады: Задачи с решениями. Изд. стереотип. URSS. 2022. 304 с.

**Барномаи таълимӣ
аз фанни “Астрономияи кометаҳо” барои магистрҳои ихтисоси
астрономия**

САРСУХАН

Фанни таҳассусии «Астрономияи кометаҳо» ба нақшай таълимии магистрҳои ихтисоси 02050410-астрономия бо тавсияи Институти астрофизикаи АМИТ ворид гашта, ҳамчун фаннӣ ҳатмӣ таълим дода мешавад. Таҳқиқоти кометаҳо яке аз самтҳои асосии амалиёти илмии ин институт мебошад ва ба Стратегияи илми-техникии Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид гаштааст. Кафедраи астрономияи ДМТ барои Институти астрофизикаи АМИТ мутахассисони ҷавон тайёр менамояд.

«Астрономия кометаҳо» ин як қисми астрономия буда, ба омӯзиши соҳт ва ташаккули Кометаҳо пайдоиш, ҳаракат, намудҳои мадор ва хатари онҳо онҳо равона карда шудааст. Фанни мазкурро аз астрономия ҳеч ҷудо кардан мумкин нест, чунки ба қисмҳои бештари астрономия саҳт алоқаманди дорад, ба мисоли астрометрия, меҳаникаи осмонӣ, радиоастрономия, космогония, космология, астрономияи берун аз атмосферӣ ва амсоли инҳо. Ҳоло омӯзиши астрономия бисёrmавча шудааст. Бештари марказҳои илмӣ – тадқиқотии ҷаҳон ба масъалаҳои гуногуни астрономия рӯ овардаанд.

Маълумотҳои мушоҳидавие, ки дар кометаҳо истифода мебаранд, басо гуногунанд. Инҳо мадорҳо, хатар ба Замин, хатар ба кишиҳои кайҳони мебошанд, ки ба ҷуз маълумотҳои мушоҳидавие, ки дар соҳаи оптика гирифта мешавад, боз дар соҳаҳои гуногун аз ҷумла мушоҳидаҳои тайфӣ ва радиогӣ. Дар солҳои охир бо воситаи расадхонаҳои мадорӣ, дастгоҳҳои идорашавандай рентгенӣ, инфрасурҳӣ ва ултрабунафшӣ маълумотҳои мушоҳидавии бисёре ҷамъ оварда шудааст.

МАҚСАДИ ФАН. Васеъ гардонидани доираи фаҳмиши магистр роҷеъ ба амал намудани қонуниятҳои мавқеъ, тақсимот, ҳаракати кометаҳо ва метеорҳо дар низоми Офтобӣ ва моддаҳои байниситорагиро бо ҳисоби ҳусусиятҳои физикӣ, масъалаҳои пайдоиш ва таҳаввули ҷирмҳои осмонӣ, қонуниятҳои умумии соҳт ва инкишофи Кайҳон мебошад. Дар низоми

Офтобӣ ихроҷ шудани моддаҳо аз кометаҳо равандҳои катастрофӣ, ба монанди таркиши кометаҳо ва маҳорати қасбии магистр ҳангоми ширкат варзидан дар сӯхбату музокираҳо, семинарҳо, конференсии симпозиумҳои ба масъалаҳои гуногуни соҳаи астрономия ва астрофизика бахшидашуда **МУҚАДДИМА**. Маълумоти таъриҳӣ доир ба кометаҳо. Кашфиёти кометаҳо. Ишора ва номгӯзории кометаҳо. Таснифандии кометаҳо. Кометаҳои дароздавр, даврӣ ва қӯтоҳдавр. Эфемеридаи кометаҳо ва истифодаи ҳаритаҳои осмонӣ. Муайян кардани суръати ҳаракати комета аз руи координатаҳои экваторӣ ва сана.

МЕТОДҲОИ ТАДҚИҚОТИ КОМЕТАҲО. Методҳои таҳқиқоти кометаҳо. Мадорҳои кометаҳо. Массаи кометаҳо. Қонуниятҳои ҳаракати кометаҳо. Ошӯбҳои ҷозибавӣ ва гайри ҷозибавии ҳаракати кометаҳо. Қонуниятҳои тағиیرёбии дурахшонии кометаҳо. Формулаҳои фотометрӣ. Фотометрияи кометаҳо. Фотометрияи нисбии комета аз руи расм. Тайф ва таркиби химиявии атмосфераи кометаҳо.

НАЗАРИЯИ МЕХАНИКИИ ШАКЛИ КОМЕТАҲО. Асосҳои назарияи механикӣи шакли кометаҳо. Ташаккули думҳои кометаҳо. Навъи думҳо ва табиати онҳо. Соҳтани шакли ҳақиқии думҳо. Методҳои тасвирофарӣ. Муайян кардани дарозии дум, кунци байни дум ва радиус-вектори комета. Механизми ташаккули думҳои плазмагӣ ва ҷангӣ. Таҳлили синхрониа ва синдинама дар думҳои ҷангӣ Думи аномалии кометаҳо. Ҳаракати ҷангҳо дар атрофи комета (фазои қайҳонии комета). Механизми ташаккули думи аномалӣ. Тақсимоти ҷангҳо дар фазои қайҳони назди заминӣ ва сайёравӣ.

ТАЪСИРИ ХУРӮИ ОФТОБ БА КОМЕТАҲО. Кометаҳои офтобҳарош. Кометаҳои гурӯҳӣ Майер, Крахт, Секанина ва Гулиев. Талафи ҳастаи кометаҳо дар фотосфераи Офтоб. Истифодаи кометаҳо барои омӯхтани хурӯчи Офтоб ва услубҳои ошкор намудани миқдори газҳои атмосфера. Таҳаввули параметрҳои фотометрии кометаҳои қӯтоҳдавр. Думи плазмагӣ комета ва рафтори ў аз ҳисоби хурӯчи Офтоб. Таъсири протонҳои офтобӣ ба молекулаҳои атмосфераи кометаҳо. Таҳаввули ҷангҳо дар фазои атрофи Офтоб. Таъсири қувваҳои ғайриgravитатсионӣ ба таҳаввули зарраҳои ҷангини дар атрофи Офтоб ҷарҳзананда. Аfkаниши корпускулярии Офтоб

ҲАСТАИ КОМЕТАҲО. Ҳастаи кометаҳо. Моделҳои ҳаста. Соҳтор ва таркиби ҳаста. Молекулаҳои модарӣ. Ҳарорати ҳастаи ҷарҳзанандаи комета. Тағиیرёбии шакли ҳаста. Соҳтори сатҳи комета. Манбаъҳои дохилии энергияи ҳаста. Спектрофотометрия ва поляриметрияи кометаҳо. Дезинтегратсияи ҳтаи кометаҳо

ТАДҚИҚОТҲОИ ҚАЙҲОНӢ. Таҳқиқоти кометаҳо дар қайҳон бо дастгоҳҳои қайҳонӣ. Кометаҳои сунъӣ. Пайдоиши кометаҳо ва

алоқамандии онҳо бо дигар аъзойёни Системаи офтобӣ. Тасмаи Койпер, абри Оорт. Саҳми олимони Тоҷикистон дар таҳқиқоти кометаҳо.

НОМГҮЙИ МАВЗУҲОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ АМАЛӢ АЗ ФАННИ ТАҲАССУСИИ “АСТРОНОМИЯИ КОМЕТАҲО” БАРОИ МАГСИТРҲО

1. Кашфиёти кометаҳо.
2. Методҳои таҳқиқоти кометаҳо.
3. Мадорҳои кометаҳо.
4. Массаи кометаҳо.
5. Қонуниятҳои ҳаракати кометаҳо.
6. Ошубҳои гравитатсионӣ ва ғайригравитатсионии ҳаракати кометаҳо.
7. Ташаккули думҳои кометаҳо.
8. Навъи думҳо ва табиати онҳо.
9. Қонуниятҳои тағйирёбии дурахшонии кометаҳо.
10. Формулаҳои фотометрӣ
11. Спектр ва таркиби химиявии атмосфераи кометаҳо.
12. Механизми ташаккули думҳои ҷангӣ.
13. Асосҳои назарияи механикӣ шакли кометаҳо
14. Механизми ташаккули думҳои плазмагӣ.
15. Истифодаи кометаҳо барои омӯҳтани хурӯчи Офтоб.
16. Соҳтани шакли ҳақиқии думҳо.
17. Методҳои проексиясозӣ
18. Фотометрияи кометаҳо ва услубҳои ошкор намудани микдори газҳои атмосфера.
19. Ядрои кометаҳо.
20. Молекулаҳои модарӣ.
21. Спектрофотометрия ва поляриметрияи кометаҳо.
22. Таҳқиқоти кометаҳо дар кайҳон бо дастгоҳҳои кайҳонӣ.
23. Кометаҳои сунъӣ.

АДАБИЕТ

1. Астероидно-кометная опасность: вчера, сегодня, завтра. Ред. – сост. Шустов Б.М. и Рыхлова Л.В. Институт астрономии РАН. 2009. 372 с.
2. Бредихин Ф.А. О хвостах комет. М.: ГТТИ, 1934, 236 с.
3. Бредихин Ф.А. Этюды о метеорах. М.: ИАН СССР. 1954, 607 с.

4. Всехсвятский С.К. Солнечная корона и корпускулярная излучение в межпланетном пространстве. Киев. Из-во Киевского унив-та, 1965. 216 с.
5. Всехсвятский С.К. Природа и происхождения кометы и метеорного вещества. М.: Просвещение. 1967, 183 с.
6. Всехсвятский С.К. Физические характеристики комет, наблюдавшихся в 1954-1960 гг. М.: Наука, 1969, 88 с.
7. Всехсвятский С.К. Физические характеристики комет. М.: Физматгиз, 1958, 575 с.
8. Добровольский О.В. Кометы. М.: Наука. 1966, 288 с.
9. Гулиев А.С. Происхождение короткопериодичных комет. Боку. 2010. 151 с.
10. Егибеков П. Дезинтеграция кометных ядер и продуктов их распада в околосолнечном пространстве. Душанбе, 2004, 132 с.
11. Коноплёва В.П., назарчук Г.К., Шульман Л.М. Поверхностная фотометрия комет. Киев, Наукова-Думка, 1977, 268 с.
12. Кометы и происхождение жизни. М.: Мир. 1984, 270 с.
13. Мохнач Д. О. Кометы. М.: Знание, 1966. - 48 с.
14. Орлов С.В. О природе комет. М.: АН СССР, 1958, 188 с.
15. Орлов С.В. Кометы. М.: ОНТИ. 1935, 195 с.
16. Раҳмонов А.А. Чирмҳои ситетаи офтобӣ. КВД. Матбаа. 2012. 312 с.
17. Раҳмонов А.А. Омӯзиши ситораҳои думдор: аз моделсозии лабораторӣ то таҳқиқи Кайҳон. Мураттибон: А.Ф. Сафаров, Ш.А. Раҳмонов. Душанбе, КВД, Матбаа. 2018. 280 с.
18. Сафаров А.Ф. Маҷмӯи корҳои лабораторӣ аз астрономия. Душанбе. Адиб. 2018. 251 с.
19. Солнечная система. Ред.-сост. В.Г. Сурдин. М.: Физматлит. 2008. 400 с.
20. Шульман Л.М. Ядра комет. М.: Наука, 1987, 232 с.
21. Шульман Л.М. Динамика кометных атмосфер и нейтральный газ. Киев, Наукова-Думка, 1972, 244 с.
22. Чурюмов К.И., Гулиев А.С., Кручиненко В.Г., Чурюмова Т.К. Кометно-астероидная опасность: реальность и вымыслы. Киев-Баку, 2012, 176 с.

Барномаи таълимӣ
аз фанни “Метеороидҳо ва физикаи муҳити метеорӣ” барои
магистрҳои ихтисоси астрономия

САРСУХАН

Фанни тахасусии «Метеорҳо» ба нақшай таълимии магистрҳои ихтисоси 02050410-астрономия бо тавсияи Институти астрофизикаи АМИТ ворид гашта ҳамчун фаннӣ ҳатмӣ таълим дода мешавад. Таҳқиқоти кометаҳо яке аз самтҳои асосии амалиёти илмии ин институт мебошад ва ба Стратегияи илми-техникии Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид гаштааст. Кафедраи астрономияи ДМТ барои Институти астрофизикаи АМИТ мутахассисони ҷавон тайёр менамояд.

«Метеорҳо» ин як қисми астрономия буда, ба омӯзиши соҳт ва ташаккули метеорҳо пайдоиш, ҳаракат, намудҳои мадор ва хатари онҳо онҳо равона карда шудааст. Фанни метеорҳоро аз астрономия ҳеч чудо кардан мумкин нест, чунки ба қисмҳои бештари астрономия саҳт алоқаманди дорад, ба мисоли астрометрия, меҳаникаи осмонӣ, астрофизика, радиоастрономия, космогония, космология, астрономияи берун аз атмосферӣ ва амсоли инҳо. Ҳоло омӯзиши астрономия бисёрмавча шудааст. Бештари марказҳои илмӣ – тадқиқотии ҷаҳон ба масъалаҳои гуногуни астрономия рӯ овардаанд. Маълумотҳои мушоҳидавие, ки доир ба метеорҳо истифода мебаранд, басо гуногунанд. Инҳо мадорҳо, хатар ба Замин, хатар ба қишиҳои қайҳони мебошанд, ки ба ҷуз маълумотҳои мушоҳидавие, ки дар соҳаи оптика гирифта мешавад, боз дар соҳаҳои гуногун аз ҷумла мушоҳидаҳои тайфӣ ва радиогӣ.

МАҚСАДИ ФАН

Васеъ гардонидани доираи фаҳмиши магистр роҷеъ ба амал намудани қонуниятҳои мавқеъ, тақсимот, ҳаракати метеорҳо дар низоми Офтобӣ ва моддаҳои байниситорагиро бо ҳисоби ҳусусиятҳои физикӣ, масъалаҳои пайдоиш ва таҳаввули ҷирмҳои осмонӣ, қонуниятҳои умумии соҳт ва инкишофи Кайҳон мебошад. Дар низоми Офтобӣ ихроҷ шудани моддаҳо аз кометаҳо равандҳои катастрофӣ, ба монанди таркиши кометаҳо ва маҳорати қасбии магисрро ҳангоми ширкат варзидан дар сӯхбату музокираҳо, семинарҳо, конфронсу симпозиумҳои ба масъалаҳои гуногуни соҳаи астрономия ва астрофизика баҳшидашуда, баланд мебардорад.

МАЪЛУМОТИ ТАЪРИХӢ ОИД БА ИН ҲОДИСА. Ҳодисаи метеор ва маълумоти таърихӣ оид ба ин ҳодиса. Мушоҳидаи метеорҳо, маълумоти дастхатҳо ва сарчашмаҳои қадимӣ. Мағҳумҳои асосӣ оид ба метеор,

метеороид ва метеорит. Тавсифи физикии метеор, метеороид ва метеорит. Хусусиятҳои физикии атмосфераи Замин. Таркиши метеорҳо дар атмосфераи Замин.

МЕТОДҲОИ МУШОҲИДАИ МЕТЕОРҲО. Методҳои мушоҳидаи метеорҳо. Мушоҳидаи визуалӣ, фотографӣ, телевизионӣ, радиогӣ ва рақамӣ. Бартирияти методҳои мушоҳидавӣ. Дурахшонии метеорҳо. Усулҳои муайян кардани баландӣ ва суръати метеорҳо. Муайян намудани координатаҳо ва радианти метеорҳо. Муайян намудани суръати геомаркази ва координатаҳои геомарказии метеор. Муайян кардани элементҳои мадори метеорҳо.

ТУДА ВА СЕЛҲОИ МЕТЕОРОИДӢ. Механизмҳои ташаккули метеорҳо. Алоқамандии селҳои метеороидӣ бо кометаҳо ва астероидҳо. Мавҷудияти сели ва тӯдаҳои метеороидӣ. Селҳои метеорӣ. Метеорҳои спорадикӣ. Селҳои метеории асосии ҳарсола. Пайдоиши селҳои метеороидӣ. Таҳаввули селҳои метеороидӣ. Таҳаввули мадор ва тағйирёбии элементҳои мадори селҳои метеороидӣ. Мавҷудияти тудаҳои метеороидӣ дар фазои кайҳонии сайёраҳо. Хатари селҳои метеороидӣ ба мушаку дастгоҳҳои кайҳонӣ.

НАЗАРИЯИ ФИЗИКИИ МЕТЕОРҲО. Назарияи физики метеорҳо. Фотометрияи фотографии метеорҳо. Спектри метеорҳо. Муодилаи партавафшонӣ ва ионишӣ. Муайян кардани массаи метеорҳо. Қадр ва адади метеорҳо. Тағйироти шаборӯзӣ ва солонаи миқдори метеорҳо. Афканиши метеор дар атмосфераи Замин. Масса ва зичи метеорҳо. Дурахши метеорҳо, Аблятсия ва заволи метеор.

ТУРҲОИ БОЛИДӢ. Болидҳо. Турҳои болидӣ. Фавқулшиҳоби Тоҷикистон. Болиди Челябинск. Хатари барҳӯрди метеороидҳо ба Замин. Саҳми олимони Тоҷикистон дар таҳқиқоти метеорҳо.

НОМГҮЙИ МАВЗУЪХОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ АМАЛӢ АЗ ФАННИ ТАҲАССУСИИ “МЕТЕОРОИДҲО ВА ФИЗИКАИ МУҲИТИ МЕТЕОРИЙ” БАРОИ МАГСИТРҲО

1. Ҳодисаи метеор ва маълумоти таъриҳӣ оид ба ин ҳодиса.
2. Мафҳумҳои асосӣ оид ба метеор, метеороид ва метеорит.
3. Методҳои мушоҳидаи кометаҳо ва метеорҳо аз сатҳи Замин: визуалӣ, фотографӣ, телевизионӣ, радиогӣ ва рақамӣ.
4. Тадқиқоти кометаҳо ва метеороидҳо бо ёрии мушакҳо ва дастгоҳҳои кайҳонӣ. Натиҷаи асосии мушоҳидаи метеорҳо
5. Усулҳои муайян кардани баландӣ ва суръати метеорҳо.
6. Мушоҳидаи фотографии кометаҳо ва метеорҳо.

7. Наззори метеорӣ.
8. Усулҳои ченкуни координатаҳои кометаҳо ва метеҳоӣ.
9. Муайян кардани суръати метеорҳо дар асоси мушоҳидаҳои фотографӣ.
10. Муайян намудани суръати геомаркази ва координатаҳои геомарказии метеор
11. Муайян кардани координатаҳои радианти ҳақиқӣ (офтобӣ).
12. Тақсимоти метеороидҳо дар Низоми офтобӣ.
13. Қадр ва адади метеорҳо.
14. Муайян намудани қадри метеорҳо.
15. Муайян кардани элементҳои мадори кометаҳо.
16. Муайян намудани координатаҳо кометаҳо ва радианти метеорҳо

АДАБИЁТ

1. Бабаджанов П.Б. Метеоры и их наблюдения. М.: Наука, 1987, 192 с.
2. Бабаджанов П.Б., Кохирова Г.И. Метеорные потоки астероидов, пересекающих орбиту Земли. Душанбе 2009. 185 с.
3. Вещества на Землю и Луну. Материалы всесоюзного симпозиума. Душанбе 24 – 28 сентября 1974 г. Оветственный редактор Бабаджанов П.Б.
4. Исследование метеоров. Результаты исследований по Международным геофизическим проектам. Москва. Наука, 1966. 162 с.
5. Кащеев Б.Л., Лебединец В.Н. Радиолакационные исследования метеорных явлений. Москва 1961. 123 с.
6. Катасёв Л.А. исследование метеоров в атмосфере Земли фотографическим методом. ГИДРОМЕТЕОИЗДАТ, Ленинград, 1966, - 335 с.
7. Крамер Е.Н., Шестака И.С. Метеорная материя в атмосфере Земли и околосолнечном космическом пространстве. Москва, Наука, 1983. 182 с.
8. Ловелл В. Метеорная астрономия. Перевод с английского языка под редакции Б.Ю. Левина. Москва 1958. 487 с.
9. Симоненко А.Н. Метеориты –осколки астероидов. М.: Наука, 1979. 224 с.
10. Бабаджанов П.Б. Исследование скоростей извержения вещества из ядер комет, Сталинабад, Изд-во АН Таджикской ССР, 1955, 76 стр.
11. Бабаджанов П.Б. Крамер Е.Н. Методы и некоторые результаты фотографических исследований метеоров. Москва, Изд-во АН СССР, 1963, 144 с.

- 12.Бабаджанов П.Б. Высоты и звездные величины ярких метеоров, Изд-во «Дониш», 1969, 44 с.
- 13.Бабаджанов П.Б. Кащеев БЛ., Нечитайленко В.А., Федынский В.В. Радиометеорные исследования циркуляции верхней атмосферы, Душанбе. 1974. Изд-во «Дониш», 171 с.
- 14.Бабаджанов П.Б. Рубцов Л.Н., Соловей Б.Г. Ветровой режим нижней ионосферы, Душанбе, Изд-во «Дониш», 1974, 186 с.
- 15.Бабаджанов П.Б. Метеоры и их наблюдения, Москва, Наука, 1987, 176 с.
- 16.Бабаджанов П.Б. Сводный каталог элементов орбит и кривых блеска метеоров, сфотографированных в ИА АН РТ (Душанбе), Душанбе, «Дониш», 2006, 208 с.
- 17.Метеорҳо ва Метеоритҳо. Лексияи Ҷаъмияти “Дониш”-и РСС Тоҷикистон. Душанбе, 1975. 18 с.
- 18.Катасёв Л.А. Метеоритҳо (Сангҳои осмонӣ). Ҷаъмияти паҳнқунандай донишҳои сиёсӣ ва илмии РСС Тоҷикистон. Сталинобод, 1955. – 26 с.
- 19.Шокир У., Ҳочизод Т. Шиҳоби рахшон. Душанбе, Дониш 2010. – 269 с.
- 20.Волощук Ю.И., Горелов Д.Ю. Метеорные потоки и ассоциации, выявленные по результатам многолетних радиолакационных наблюдений метеоров в Харькове. Харьков: Изд-во «НТМТ», 2011, 383 с.

**Барномаи таълимӣ
аз фанни “Усулҳои коркарди мушоҳидаҳои астрономӣ” барои
магистрҳо.**

САРСУХАН

Фанни таҳассусии “Усулҳои коркарди мушоҳидаҳои астрономӣ” бо пешниҳоди кафедраи астрономия таҳия ва таҳррези карда шудааст. Ин барнома барои магистрҳо ҳамчун қисмати астрономияи амалӣ, ки коркарди математикии мушоҳидаҳои рақамии чирмҳои осомниро ҳал намуда метавонад, пешбинӣ шудааст. Ин фан ба магистрҳо метавонад коркард ва натиҷагирии аксҳои рақамӣ, ки бо қабулкунакҳои нави муосир дар Расадхонаи таълимии кафедра, Расадхонаи астрономии Ҳисор ва Расадхонаи астрономии байналмилиалии Институти астрофизика бо телескопҳои MEADE LX-200 ACF, АЗТ-8, АВР-2, Сейсс-1000 ва Сейсс-600 гирифта мешаванд, бо барномаҳои муосири астрономӣ коркард намоянд.

УСУЛҲОИ МУШОҲИДАИ ЧИРМҲО. Усули мушоҳидаҳо: визуалӣ, фотографӣ ва тайфӣ. Радиомушоҳидаҳо. Мушоҳидаҳои телевизионӣ. Турҳои шиҳобӣ. Мушоҳидаҳои инфрасурҳ, ултрабунафш, рентгенӣ ва гамма-дар соҳаҳои оптикаӣ ва радиогӣ. Мониторинги объектҳо.

Мушохидашои берун аз атмосферӣ. Таъсири тағйирёбии ҳаво ба мушохидашои астрономӣ. Расадхонаҳои заминӣ. Расадхонаҳои кайҳонӣ. Расадхонаҳои инфрасурҳ, ултрабунафш, рентгенӣ ва гамма-расадхонаҳо. Муайян намудани арз ва тул.

РАСАДХОНАҲОИ АСТРОНОМӢ. Мавқеъ ва интихоби расадхонаҳои астрономӣ. Рақамгузории расадхонаҳо. Муайянкуни мавқеъ аз рӯи Офтоб. Муайянкуни мавқеъ аз рӯи Моҳ. Муайянкуни мавқеъ аз рӯи ситора. Муайянкуни мавқеъ аз рӯи ду ситора. Усули гузариши воҳиди вақти ситорагӣ ба вақти миёнаи офтобӣ ва баръакс. Мавқеъи сайёраҳо дар тулии як сол. Усули муайяннамоии дидашавии сайёраҳо дар ҳудуди Тоҷикистон. Рӯйхати бурҷҳо, ситораҳои равshan, туманнокиҳо ва галактикаҳо.

ПРИНСИПИ КОРИИ ТЕЛЕСКОПҲО. Соҳти телескопҳо. Фарқияти онҳо. Соҳтори системаи оптики телескопҳо. Оптикаи фаъол ва адабтивӣ. Телескопҳои заминӣ. Телескопҳои кайҳонӣ. Гузариши телескопҳои MEADE LX200, АЗТ-8, Тсейсс-600 ва Тсейсс-1000. Соҳтори телескопҳои MEADE LX200, АЗТ-8, Тсейсс-600 ва Тсейсс-1000. Системаи оптикии онҳо. Усули васл намудани асбобҳои нимноқили барқӣ (АНБ) дар телескопҳои MEADE LX200, АЗТ-8, Тсейсс-600 ва Тсейсс-1000.

АСБОБҲОИ НИМНОҚИЛИ БАРҚӢ. Соҳт ва параметрҳои асосии асбобҳои нимноқили барқӣ (АНБ). Тарзи кор бо АНБ. Тавсифҳои асосии АНБ. Навъҳои АНБ. Истифодаи АНБ дар астрономия. Қувваи тафриқавии АНБ. Бартариҳои наворбардорӣ бо АНБ.

КОР БО БАРНОМАҲОИ АСТРОНОМӢ. Сабт намудани барномаҳои астрономӣ дар компьютер. Идоракунии телескоп бо компьютер. Телескопи MEADE LX200 ва барномаи астрономии AVTOSTAR II. АНБ SBIG ST-8 ва FLI PROLINE ва усулҳои гузаронидани мушохidaҳо. Барномаҳои астрономии Redshift 7 ва Стеларриум. Барномаҳои мушохидавии PRISM ва MaxIm DL. Барномаҳои коркарди мушохidaҳо. Барномаҳои Astrometrica ва Find_orb32.

АТЛАС ВА ХАРИТАҲОИ ОСМОНИ СИТОРАЗОР. Атлас ва харитаҳои астрономӣ. Атласҳои фотографӣ. Атласҳои тайфии ситораҳо. Харитаҳои осмони ситоразор: AGK, BD, PGC, UK, NGC ва Index ва харитаҳои электронии USNO, UCAC.

КОРКАРДИ МУШОХИДАҲОИ АСТРОНОМӢ. Усули гузаронидани мушохida барои муайян намудани мавқеи ҷирм дар фазо. Мушохidaи ҷирмҳо барои фотометрия. Филтрҳои фотометрӣ. Тоза намудани аксҳо барои фотометрия. Фотометрия бо барномаи MaxIm DL. Истифодаи барномаҳои астрономӣ барои мушохidaҳо дар телескопҳои гуногун. Мағхумҳои асоси оид ба бузургӣ ва формулаҳои фотометрӣ.

Нишондиҳандаи ранг ва алоқаи он бо системаҳои фотометрӣ. Каталогҳои фотометрӣ. Астрономияи фотографӣ ва фотометрияи фотографӣ. Асбобу олотҳои фотометрӣ. Фотометрия бо АНБ. Сохтор ва ҳасосияти спектрии АНБ. Тақсимоти энергия дар спектри ситораҳо. Системаи фотометрии UVB. Системаи фотометрии Ганн. Системаҳои фотометрии Hipparcos ва Tycho. Системаи фотометрии Стрёмгрен. Системаи фотометрии Вилнюс ва монанди он.

АСТРОМЕТРИЯ ВА ФОТОМЕТРИЯ ЧИРМҲО. Мақсад ва фазифаҳои астрометрия ва фотометрия. Накши астрометрия дар астрономияи муосир. Масъалаҳои асосии астрометрӣ. Техника ва методҳои астрометрӣ. Ташшакули акси чирм ва принсипҳои асосӣ. Дифраксия. Нури когорентӣ. Лағжиши (каҷшавӣ)-и олотӣ. Таъсири атмосфера та ташаккулёбии акси астрономӣ. Рефраксияи хроматикӣ. Таъсири рефраксия ба ҷенқунии масофа. Ғайриякчинсагии атмосфера. Редуксияи мушоҳидавӣ. Эффектҳои геометрӣ ва оптикӣ. Баҳодиҳии параметрҳо. Астрометрияи фотографӣ. Қабулкунакҳои афканиш дар астрометрия. Мушоҳидаҳои астрометри бо ёрии асбобҳои нимноқили барқӣ (АНБ). Калиброяни АНБ. Таҷрибаи Ҳиппаркос. Астрометрияи телескопи кайҳонии Ҳаббл (TKХ). Астрометрияи майдонҳои хурд. Даствардҳои астрометрии муосир дар соҳаҳои чирмҳои хурди Системаи офтобӣ, сайёраҳо, ситораҳо ва галактикаҳо. Мағҳумҳои асоси оид ба бузургӣ ва формулаҳои фотометрӣ. Нишондиҳандаи ранг ва алоқаи он бо системаҳои фотометрӣ. Каталогҳои фотометрӣ. Астрономияи фотографӣ ва фотометрии фотографӣ. Асбобу олотҳои фотометрӣ. Фотометрия бо АНБ. Сохтор ва ҳасосияти спектрии АНБ. Тақсимоти энергия дар спектри ситораҳо. Системаи фотометрии UVB. Системаи фотометрии Ганн. Системаҳои фотометрии Hipparcos ва Tycho. Системаи фотометрии Стрёмгрен. Системаи фотометрии Вилнюс ва монанди он

**НОМГӮЙИ МАВЗУҶҲОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ АМАЛИЙ АЗ
ФАННИ ТАҲАССУСИИ “УСУЛҲОИ КОРКАРДИ МУШОҲИДАИ
АСТРОНОМИЙ” БАРОИ МАГСИТРҲО**

1. Омӯхтани сохтори гузориши телескопҳои АЗТ-8, Тсейсс-600 ва Тсейсс-1000. Сохтори АЗТ-8, Тсейсс-600 ва Тсейсс-1000. Системаи оптикаи онҳо.
2. Истифодаи Асбобҳои нимноқилии барқӣ (АНБ) дар астрономия. Қувваи тафриқавии АНБ. АНБ SBIG ва FLI PROLINE ва усулҳои гузаронидани мушоҳидаҳо.
3. Аз худ намудани барномаҳои астрономии Redshift 7, Стеларриум, Кардюсел ва Алладин.

4. Аз худ кардани барномаҳои мушоҳидавии PRISM, MaxIm DL ва Камера-контрол.
5. Истифодай дурусти Барномаҳои коркарди мушоҳидаҳо.
6. Омухтани харитаҳои осмони ситоразор: AGK, BD, PGC, UK, NGC ва Index ва харитаҳои электронии USNO, UCAC ва ф.
7. Аз худ кардани усусли мушоҳидаи ҷирмҳо барои фотометрия. Филтрҳои фотометрий. Тоза намудани аксҳо барои фотометрия. Фотометрия бо барномаҳои астрономӣ.
8. Аз худ кардани усусли мушоҳидаҳои спектрӣ. Барномаҳои асосӣ ва коркарди мушоҳидаҳо. Барномаҳои Дейч ва Айраф.

АДАБИЁТ

1. Морсаков В.А., Невский М.Ю. Наблюдения астрономических объектов на телескопе (Методическое указание к выполнению специального лабораторного практикума). Первый часть. Ростов-на-Дону, 2008, - 47 с.
2. Копацкай Е.Н., Ларионов В.М. Фотометрические и поляриметрические наблюдения с ПЗС-камерой на телескопах LX200 и АЗТ-8 (Учебно-методическое пособие). Санкт Петербург, 2007, 27 с.
3. Куликовский П.Г. Практические работы по звездной астрономии. М.: Наука, 1971.
4. Киппенхан Р. 100 миллиардов солнц (рождение, жизнь и смерть звезд). Перевод с нем.- М.: Мир, 1990, 293 с.
5. Кинг А.Р. Введение в классическую звёздную динамику, М.: УРСС, 2002.
6. Локтин А.В., Морсаков В.А. Звездная астрономия в лекциях. Ростов на Дону, 2010
7. Липунов В.М. В мире двойных звезд. М.: Наука, 1986, 210 с.
8. Марочник Л.С., Сучков А.А. Галактика. М., Наука, 1984.
9. Михайлов А.А. Курс астрофизики и звёздной астрономии, том II, М: Физматгиз, 1962.
10. Operating Manual CCD Camera Models ST-7E, ST-8E, ST-9E, ST-10E and ST-1001E. Santa Barbara Instrument Group. 2010, -61 р.
11. Псковский Ю.В. Новые и сверхновые звёзды. М.: Наука, 1985, - 136 с.
12. Паренаго П.П. Курс звёздной астрономии, ОГИЗ Ленинград, 1946.
13. Практической работы по звёздной астрономии. Под редакцией П.Г.Куликовского. М.: Наука, 1971, 187 с.
14. Попов П.И. Общедоступная практическая астрономия. Москва, Физматлит, 1958, - 160 с.

15. Раҳмонов А.А., Ибодинов Х.И., Сафаров А.Ф., Буриев А.М. Истифодаи асбобҳои астрономӣ дар равандӣ таълим. Душанбе, 2015, -70 с.
16. Сафаров А.Ф. Маҷмӯи корҳои лабораторӣ аз астрономия. Душанбе, Ирфон, 2018, 252 с.
17. SBIG Astronomical Instruments. Users Guide: CCDOps Version 5, Printed 2003, 123 р.
18. Огородников К.Ф., Динамика звёздных систем, М: Наука, 1958.
19. Страйжис В. Многоцветная фотометрия звезд, Вильнюс: Мокслас, 1977.
20. Физика космоса, Маленькая энциклопедия, ред. Р.А. Сюняев, М.: Сов. Энциклопедия, 1986.
21. Шукстова З.Н. Лабораторный практикум по астрономии (для первых и вторых курсов астрономической специальности). Свердловск, 1988, 140 с.

ФАСЛИ IV. БАРНОМАИ ФАНҲОИ ИХТИСОСҲОИ ҒАЙРИАСТРОНОМӢ

Барномаи таълимӣ аз фанни “Астрофизика” барои ихтиносҳои 1-31040103- физикаи умумӣ ва 1- 33010300 радиоэкология.

Сарсуҳан

Мақсади таълими фанни Астрофизика барои донишҷӯёни ихтиносӣ 1-31 04 01 03 – физикаи умумӣ (гуруҳҳои тоҷикӣ ва русӣ) додани донишҳои зарурӣ оид ба соҳтор ва табииати Кайҳон, системаҳои мураккаби кайҳонӣ – галактикаҳо ва Метагалактика, тароқумҳои ситорагӣ ва худи ситораҳо, низоми офтобӣ, ҳаракат ва ҳусусиятҳои физикию таркиби химиявии сайёраҳо ва радиони онҳо, астероидҳо, кометаҳо, метеороидҳо, пайдоиш ва таҳаввули ҷирмҳои кайҳонӣ, мавқеи Замину Инсоният дар Кайҳон ва вобастагии равандҳои заминӣ бо Кайҳон мебошад.

Мутахассисони оянда бояд хуб дарк кунанд, ки қонуниятҳои физика дар Кайҳон амал мекунанд ва методҳою олотҳои физикӣ барои таҳқиқи Кайҳон васеъ истифода бурда мешаванд. Натиҷаи таҳқиқи Кайҳон, техника ва технологияи кайҳонӣ барои ҳалли проблемаҳои Инсоният роли муҳимро мебозад. Донишҷӯён бояд аз асосҳои астрономия ва астрофизика донишҳои назариявӣ ва амалӣ гиранд. Донишҷӯён аввалан асосҳои астрономия ва баъдан асосҳои астрофизикаро дар

раванди таълим меомӯзанд. Шакли тафтиши сатҳи дониши донишҷӯён санчишҳои фосилавӣ ва имтиҳони шифоҳӣ муқаррар шудааст.

Муқаддима. Мақсади таълими астрофизика барои мутахассисони соҳаи физика ва вазифаҳои асосии он. Мағҳумҳои умумӣ оид ба соҳтори Кайҳон, ченакҳои масофа ва вақт. Кураи осмонӣ, бурҷҳо. Системаи координатаҳои осмонӣ. Ҳаракати шаборӯзии кураи осмонӣ. Ҳаракати зоҳирӣ Офтоб ва ситораҳо. Асосҳои ҷенкуни ҷаҳонӣ. Тақвим ва намудҳои он. Таъсири атмосфера ба муҳоҳидаҳои астрономӣ. Рефраксия. Параллакси шаборӯзӣ.

Мағҳумҳои асосӣ аз астрономияи кура. Ҳаракати зоҳирӣ сайёраҳо. Системаҳои ҷаҳонии Птолемей ва Коперник. Қонунҳои Кеплер. Қонунҳои асосии меҳаника. Қонуни ҷозубаи ҷаҳонӣ. Муайян намудани радиус ва шакли Замин. Триангулятсия. Муайян намудани масса, андоза ва шакли ҷисмҳои осмонӣ ва масофа то онҳо. Ҳаракати Замин. Аберратсия. Фаслҳои сол. Ҳаракати Моҳтоб ва таъсири он ба Замин. Тағйирёбии фазаҳои Моҳ. Гирифти Офтоб ва Моҳ. Притсессия ва нутатсия. Асбобҳои асосии астрономӣ.

Мақсад ва вазифаҳои астрофизика. Назария ва методҳои физика дар астрофизика. Мавҷҳои электромагнитӣ ва методҳои таҳлили афканиши ситораҳо. Асосҳои астрофотометрия. Мағҳумҳои асосӣ аз физикии молекулавӣ ва афканиши ҷисмҳои мутлақ сиёҳ. Функцияи Планк.

Офтоб. Маълумотҳои асосӣ оид ба ҳусусиятҳои физикӣ ва таркиби химиявии Офтоб. Ҳусусиятҳои физикии қисмҳои дохилии Офтоб. Манбаъи энергияи Офтоб. Фотосфера, хромосфера ва тоҷи Офтоб. Равандҳои фаъол дар атмосфера. Ҳурӯчи Офтоб. Спектри афканиши Офтоб.

Системаи офтобӣ. Пайдоиши Системаи офтобӣ ва сайёраи Замин. Системаи офтобӣ. Сайёраҳои дохилӣ ва берунӣ. Маълумотҳои умумӣ оид ба сайёраҳо ва ҳамсафарони онҳо. Маълумотҳои умумӣ оид ба астероидҳо, кометаҳо ва метеороидҳо.

Ситораҳо. Таснифоти спектрии ситораҳо. Диаграммаи Герцспрунг-Рессел. Мавқеи Офтоб ва ситораҳо дар Пайдарпайии асосӣ (ПА). Ситораҳои статсионарӣ. Мавқеи ситораҳои ҷавон дар ПА. Тавсифоти физикии ситораҳо дар ПА. Манбаъи энергияи ситораҳо. Реаксияҳои термоядроӣ. Ҳосилшавии элементҳои вазнин. Мувозинати термодинамикиӣ. Атмосфераи ситораҳо. Спектри ситораҳои гурӯҳҳои гуногун. Ситораҳои ғайристатсионарӣ. Ситораҳои нейтронӣ. Сефейдҳо. Механизмҳои набздиҳии сефейдҳо. Ситораҳои қаратӣ. Ситораҳои тағйирёбанд. Сабаби таркиши дурахшонии ситораҳои Нав. Ситораҳои

фавқуннавъ ва сабабҳои эҳтимолии таркиши дурахшонии онҳо. Боқимондаҳои Навтаринҳо. Муҳити байниситорагӣ.

Галактикаҳо. Соҳтори галактикаи "Роҳи Каҳкашон". Пайдоиш ва таҳаввули ситораҳо ва тарокумҳои ситорагӣ. Таркиб ва соҳтори галактикаҳои навъҳои гуногун. Фаъолнокии ядрои галактикаҳо. Хусусиятҳои физикии квазарҳо. Лағзиши сурҳи спектри галактикаҳо. Эффекти Доплер. Васеъшавии Кайҳон. Афканиши боқимонда. Коиноти тафсон. Таҳаввули Кайҳон.

НОМГҮЙИ МАВЗУҮҲОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ АМАЛӢ АЗ ФАННИ ТАЪЛИМИИ «АСТРОФИЗИКА»

1. Ҳалли мисолу масъалаҳо. Соҳтори Кайҳон;
2. Ҳалли мисолу масъалаҳо. Ҳаракати ҷашмид (зоҳирӣ)-и ситораҳо, Офтоб, Моҳ ва сайёраҳо;
3. Ҳалли мисолу масъалаҳо. Системаи координатаҳои осмонӣ;
4. Ҳалли мисолу масъалаҳо. Таъсири атмосфера ба мушоҳидаҳои астрономӣ. Рефраксия;
5. Ҳалли мисолу масъалаҳо. Муайян намудани масофа то ҷирмҳои осмонӣ, параллакс;
6. Ҳалли мисолу масъалаҳо. Системаҳои ҷаҳонии Птолемей ва Коперник, конфигуратсияи сайёраҳо;
7. Ҳалли мисолу масъалаҳо. Қонунҳои Кеплер, ҳаракати сайёраҳо ва радифони онҳо;
8. Ҳалли мисолу масъалаҳо. Ҳаракати Моҳ, фазаҳои он;
9. Ҳалли мисолу масъалаҳо. Ҳодисаи мадд ва ҷазр;
10. Ҳалли мисолу масъалаҳо. Ҳаракати галаённоки сайёраҳо;
11. Ҳалли мисолу масъалаҳо. Асбобҳои асосии астрономӣ;
12. Ҳалли мисолу масъалаҳо. Хусусиятҳои физикӣ ва таркиби кимиёвии Офтоб, манбаъи энергияи Офтоб;
13. Ҳалли мисолу масъалаҳо. Тавсифи сайёраҳо: заминмонанд, азимчусаа ва пакана;
14. Ҳалли мисолу масъалаҳо. Ҷирмҳои хурди Системаи офтобӣ;
15. Ҳалли мисолу масъалаҳо. Ситораҳо, таснифоти спектрӣ;
16. Ҳалли мисолу масъалаҳо. Усулҳои муайян намудани радиус, масса ва ҳарорати ситораҳо;
17. Ҳалли мисолу масъалаҳо. Галактикаҳо ва соҳтори онҳо, таснифоти галактикаҳо;
18. Ҳалли мисолу масъалаҳо. Соҳт ва пайдоиши Кайҳон, моделҳои кайҳон;

НОМГҮЙИ МАВЗУҮХОИ НАМУНАВИИ КОРХОИ ЛАБОРАТОРИЙ АЗ ФАННИ ТАЪЛИМИИ “АСТРОФИЗИКА”

1. Мушохидай зохирии осмони ситоразор.
2. Харитаи гардони осмони ситоразор.
3. Муайян намудани координатаҳои экватории ситораҳо.
4. Муайян намудани андозаҳои кунҷӣ ва хаттии Офтоб ва Моҳ.
5. Омӯзиши баамалоии шароити гирифти Моҳ.
6. Омӯзиши баамалоии шароити гирифти Офтоб.
7. Телескопҳо ва муайян намудани тавсифоти асосии онҳо.
8. Усули мушохидай сайёраҳо ва ҳолати дидашавандай онҳо аз Душанбе.
9. Системаҳои ситорагӣ.
10. Омӯзиши ҷузъҳои асосии хурӯчи офтобӣ.
11. Омӯзиши спектри офтобӣ.
12. Тайфи афрузиш ситораҳо.
13. Омӯзиши тарокумҳои ситорагӣ.
14. Муайян кардани суръати самти назари чирмҳои осмонӣ.
15. Муайян кардани масофа ва дурахши ситораҳои тира.
16. Муайян намудани радиуси ситораҳои азимчусса

АДАБИЁТ

1. Астероидно-кометная опасность: вчера, сегодня, завтра. Ред. – сост. Шустов Б.М. и Рыхлова Л.В. Институт астрономии РАН. 2009. 372 с.
2. Бисикало, Д.В., Жилкин А.Г., Боярчук А.А. Газодинамика тесных двойных звезд. Москва, Физматлит. 2013. 632 с.
3. Бурнашев В.И., Бурнашева Б.А. Фотометрия и спектрофотомерия звёзд и галактик. Симферополь, ООО «Антиква». 2016. 162 с.
4. Галактики / Ред. – сост. В.Г. Сурдин. – М.: Физматлит, 2013. 432 с.
5. Засов А.В., Постнов К.А. Общая астрофизика, Москва, Фрязино. 2006
6. Зелдович Я.Б., Блинников С.И., Шакура Н.И. Физические основы строение и эволюции звезд. М.: 2010, 161 с.
7. Звезды / Ред. – сост. В.Г. Сурдин. – М.: Физматлит, 2009. 428 с.
8. Ипатов С.И. Миграция небесных тел в Солнечной системе. Изд. стереотип. URSS. 2021. 320 с.
9. Каменщиков Н.П. Астрономические задачи: Сборник для юношества №259. Изд. 2. URSS. 2021. 144 с.
10. Кононович Э.В., Мороз В.И. Общий курс астрономии. Изд. 8, испр. URSS. 2022. 544 с.
11. Копацкая Л.Н., Ларионов М.Н. Фотометрические и поляриметрические наблюдения с ПЗС-камерой на телескопах LX200 и АЗТ-8. Санкт-Петербург, 2007, - 28 с.

12. Маров М.Я., Шевченко И.И. Экзопланеты. 2017. 140 с.
13. Маров М.Я., Воропаев С.А., Ипатов С.И., Бадюков Д.Д., Слюта Е.Н., Стенников А.В., Федулов В.С., Душенко Н.В., Сорокин Е.М., Кронрод Е.В. Формирование Луны и ранняя эволюция Земли. URSS. 2019. 320 с.
14. Маров М.Я. Космос: От Солнечной системы вглубь Вселенной Изд. 3, испр. и доп. 2021. 592 с.
15. Маров М.Я. Планеты Солнечной системы. Москва, Наука. 2020. 3-е изд. 320 с
16. Миронов А.В. Основы астрофотометрии. Москва, 2012, - 258 с.
17. Раҳмонов А.А. Ҷирмҳои ситетаи офтобӣ. КВД. Матбаа. 2012. 312 с.
18. Раҳмонов А.А. Омӯзиши ситораҳои думдор: аз моделсозии лабораторӣ то таҳқиқи Кайхон. Мураттибон: А.Ф. Сафаров, Ш.А. Раҳмонов. Душанбе. КВД. Матбаа. 2018. 280 с.
19. Раҳмонов А.А., Ибодинов Х.И., Сафаров А.Ф., Буриев А.М. Истифодаи асбобҳои астрономӣ дар равандӣ таълим. Душанбе. 2018. 70 с.
20. Сафаров А.Ф. Маҷмӯи корҳои лабораторӣ аз астрономия. Душанбе. Адиб. 2018, 251 с.

**Барномаи таълимӣ
аз фанни “Геофизика” барои ихтисоси 1-31 02 01 02 09-
Гидрометеорология ва климатология.**

САРСУХАН

Омӯзиши қисматҳои алоҳидаи астрономияи мусир барои донишҷӯёни ихтисоси 1-31 02 01 02 09 – Гидрометеорология ва климатология, маҳсусан “Геофизика”, басо зарур аст. Дар кафедра барои гузаронидани дарсҳои лескионӣ, амалӣ ва озмоиши – синфонаҳо бо таътаи электронӣ ва видеопроектор, озмоишгоҳи астрофизика ба таҷхизотҳои зарурӣ барои корҳои амалӣ ва озмоиши аз фанҳои зикршуда мавҷуд аст.

Геофизика илмест, ки дар бораи равандҳо ва ҳодисаҳои физикие, ки ба Замин алоқаманд аст ва дар қабатҳои саҳт, моеъ ва газмонанд мегузаранд, баҳс мекунад. Ин фан майдонҳои ҷозибавӣ, магнитӣ, заминларзахо ҷараёнҳои электрикӣ дар муҳити саҳт, моеъ ва газмонанд, ҳаракати атмосфера дар бар мегирад. Мутахассисони оянда бояд хуб дарк кунанд, ки қонуниятҳои физика дар Кайхон амал мекунанд ва методҳою олотҳои физикӣ барои таҳқиқи Кайхон васеъ истифода бурда мешаванд. Натиҷаи таҳқиқи Кайхон, техника ва технологияи кайҳонӣ

барои ҳалли проблемаҳои Инсоният нақши муҳимро мебозад. Шакли тафтиши сатҳи дониши донишҷӯён дар корҳои мустақилона, ҳалли масъалаҳо, иҷроиши корҳои озмоиши, санчишҳои фосилавӣ ва имтиҳони шифоҳӣ муқаррар шудааст.

Муқаддима. Мақсади асосии фани Геофизика. Ташаккули Замин, Фарзияҳо. Масоили глобалии геофизикаи навин Замин. Шакл ва параметрҳои асосии он. Майдони ҷозибавии Замин. Фаслҳои сол дар сайёра.

Соҳт ва қабатҳои Замин. Соҳти дохилии Замин: пурлоҳ, мантая ва ядро. Таркиби пӯстлоҳи Замин. Рельефи Замин. Литосфера. Астеносфера. Сели гармӣ аз қишири Замин.

Таърихи геологии Замин. Ҳаракати минтақаҳо, ҷархзании Замин ва соиши маддӣ. Муқоисаи Замин бо дигар сайёраҳои дохилии Системаи офтобӣ. Тадқиқотҳои қайҳонии Замин. Тасаввуроти ҳозира дар бораи соҳти дохилии Замин. Майдони магнитии Замин.

Ҳаракати зарачаҳои заряднок дар майдони магнитии Замин. Ҳодисаи мадд ва ҷазр, таъсири Моҳ ба Замин. Майдонҳои ҷозибавии аномалӣ ва муқарарӣ. Элементҳои майдони магнитии Замин ва тақсимоти онҳо дар сатҳи Замин. Мавҷҳои тулий ва арзӣ, тавсиф ва ҳусусиятҳои асосии онҳо. Аксшавӣ шикастани мавҷҳо.

Соҳти ядрои атомҳо, намудҳои афконишоти радиоактивӣ. Элементҳои радиоактивии табии ва гузариши онҳо дар муҳити зист. Ҳосияти нурафшонии радиоактивӣ ва воҳиди ченаки радиоактивияти табии.

НОМГҮЙИ МАВЗУЪХОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ СЕМИНАРИ ФАННИ ТАЪЛИМИИ “ГЕОФИЗИКА”

1. Мавзӯи семинарӣ ва супориши хонагӣ. Ташаккули Замин.
2. Мавзӯи семинарӣ ва супориши хонагӣ. Фарзияҳои ташаккули Замин
3. Мавзӯи семинарӣ ва супориши хонагӣ. Масоили глобалии геофизикаи навин Замин;
4. Мавзӯи семинарӣ ва супориши хонагӣ. Шакл ва параметрҳои асосии Замин;
5. Мавзӯи семинарӣ ва супориши хонагӣ. Майдони ҷозибавии Замин;
6. Мавзӯи семинарӣ ва супориши хонагӣ. Фаслҳои сол дар сайёра;
7. Мавзӯи семинарӣ ва супориши хонагӣ. Соҳт ва қабатҳои Замин;
8. Мавзӯи семинарӣ ва супориши хонагӣ. Майдони магнитии Замин;
9. Мавзӯи семинарӣ ва супориши хонагӣ. Ҳаракати зарачаҳои заряднок дар майдони магнитии Замин;
10. Мавзӯи семинарӣ ва супориши хонагӣ. Ҳодисаи мадд ва ҷазр, таъсири Моҳ ба Замин;

11. Мавзӯи семинарӣ ва супориши хонагӣ. Майдонҳои ҷозибавии аномалӣ ва муқарарӣ;
12. Мавзӯи семинарӣ ва супориши хонагӣ. Элементҳои майдони магнитии Замин;
13. Мавзӯи семинарӣ ва супориши хонагӣ. Мавҷҳои тулӣ ва арзӣ дар Замин;
14. Мавзӯи семинарӣ ва супориши хонагӣ. Тавсиф ва ҳусусиятҳои асосии онҳо;
15. Мавзӯи семинарӣ ва супориши хонагӣ. Аксшавӣ шикастани мавҷҳо;
16. Мавзӯи семинарӣ ва супориши хонагӣ. Соҳти ядрои атомҳо, намудҳои афконишоти радиоактивӣ;
17. Мавзӯи семинарӣ ва супориши хонагӣ. Элементҳои радиоактивии табии ва гузариши онҳо дар муҳити зист;
18. Мавзӯи семинарӣ ва супориши хонагӣ. Ҳосияти нурағшонии радиоактивӣ ва воҳиди ченаки радиоактивияти табийӣ.

АДАБИЁТ

1. Астероидно-кометная опасность: вчера, сегодня, завтра. Ред. – сост. Шустов Б.М. и Рыхлова Л.В. Институт астрономии РАН, 2009. 372 с.
2. Засов А.В., Постнов К.А. Общая астрофизика, Москва, Фрязино. 2006
3. Ипатов С.И. Миграция небесных тел в Солнечной системе. Изд. стереотип. URSS. 2021. 320 с.
4. Каменщиков Н.П. Астрономические задачи: Сборник для юношества №259. Изд. 2. URSS. 2021. 144 с.
5. Кононович Э.В., Мороз В.И. Общий курс астрономии. Изд. 8, испр. URSS. 2022. 544 с.
6. Маров М.Я., Воропаев С.А., Ипатов С.И., Бадюков Д.Д., Слюта Е.Н., Стенников А.В., Федулов В.С., Душенко Н.В., Сорокин Е.М., Кронрод Е.В. Формирование Луны и ранняя эволюция Земли. URSS. 2019. 320 с.
7. Маров М.Я. Космос: От Солнечной системы вглубь Вселенной Изд. 3, испр. и доп. 2021. 592 с.
8. Маров М.Я. Планеты Солнечной системы. Москва, Наука. 3-е изд. 2020. 320 с.
9. Раҳмонов А.А. Ҷирмҳои ситетаи офтобӣ. КВД. Матбаа. 2012. 312 с.
10. Раҳмонов А.А. Омӯзиши ситораҳои думдор: аз моделсозии лабораторӣ то таҳқиқи Кайҳон. Мураттибон: А.Ф. Сафаров, Ш.А. Раҳмонов. Душанбе, КВД. Матбаа. 2018. 280 с.
11. Раҳмонов А.А., Ибодинов Х.И., Сафаров А.Ф., Буриев А.М. Истифодаи асбобҳои астрономӣ дар равандӣ таълим. Душанбе. 2018. - 70 с.

12. Сафаров А.Ф. Маҷмӯи корҳои лабораторӣ аз астрономия. Душанбе. Адиб. 2018. 251 с.
13. Солнечная система. Ред.-сост. В.Г. Сурдин. М.: Физматлит. 2008. 400 с.
14. Солнечно-земная физика. Иллюстрированный словарь терминов. Под. Ред. А. Бруцека, И.Ш.Дюрана. М., Мир, 1980. 254 с.
15. Сурдин В.Г. Астрономические олимпиады: Задачи с решениями. Изд. стереотип. URSS. 2022. 304 с.

**Барномаи таълими
аз фанни “Физикаи Офтобу Замин” барои
иҳтисоси 1-31 02 01 02 09- Гидрометеорология ва климатология.**

Сарсухан

Омӯзиши қисматҳои алоҳидаи астрономияи мусир барои донишҷӯёни иҳтисоси 1-31 02 01 02 09 – Гидрометеорология ва климатология, маҳсусан “Физикаи Офтобу Замин”, “Физикаи атмосфера” басо зарур аст. Кафедраи астрономия имконияти гузаронидани машғулиятҳоро аз фанҳои зикршуда ба донишҷӯёни иҳтисоси 1-31 02 01 02 09 – Гидрометеорология ва климатология доранд. Дар кафедра барои гузаронидани дарсхои лескионӣ, амалӣ ва озмоишӣ – синфонаҳо бо таътаи электронӣ ва видеопроектор, озмоишгоҳи астрофизика ба таҷхизотҳои зарурӣ барои корҳои амалӣ ва озмоишӣ аз фанҳои зикршуда мавҷуд аст.

Муқаддима. Инсон зодаи Замин аст ва Замин яке аз сайёраҳои Системаи офтобӣ мебошад. Системаи офтобӣ аз ҷирми марказӣ Офтоб – ситора, ҳашт сайёра ва миллиардҳо ҷирмҳои дигари дар атрофаши чархзананда иборат мебошад. Офтоб яке аз ситораҳои оддии Галактикаи мо ҳаст, ки миқдори чунин ситораҳояш садҳо миллиард мебошад. Кайҳон аз миллиардҳо чунин галактикаҳо иборат аст. Мутахассисони оянда бояд хуб дарк кунанд, ки қонуниятҳои физика дар Кайҳон амал мекунанд ва методҳою олотҳои физикий барои таҳқиқи Кайҳон васеъ истифода бурда мешаванд. Натиҷаи таҳқиқи Кайҳон, техника ва технологияи кайҳонӣ барои ҳалли проблемаҳои Инсоният нақши муҳимро мебозад. Маълум аст, ки ба тамоми ҳодисаҳои метеорологӣ таъсири факаниши Офтоб назаррас аст. Бо равандҳои дар Офтобгузаранда тамоми ҳодисаҳои метеорологиро шарҳу тавзех додан мумкин аст.

Мақсад ва вазифаҳои фан. Офтоб ва фазои байнисайёрагӣ. Соҳтори дохилии Офтоб. Муайян намудани параметрҳои Офтоб. Қишлоҳи дохилии Офтоб ва интиқоли энергия. Таркиби кимиёвӣ ва ҳолати модда

дар Офтоб. Манбаъи энергияи Офтоб, атмосфераи Офтоб. Ташкилаҳои фаъол дар атмосфераи Офтоб.

Хурӯчи Офтоб ва сиклҳои фаъолияти он. Майдони магнитии Офтоб. Афканишоти электромагнитии Офтоб. Алоқаи тарафайни Офтоб ва сайёраҳо. Офтоб ва майдони магнитии байнисайёрагӣ. Таҳқиқи Офтоб ба воситаи дастгоҳҳои кайҳонӣ Силсилашоҳидаҳои пайдарҳами Офтоб.

Замин - сайёраи Системаи офтобӣ. Сохтори дохилии Замин Майдони магнитии Замин. Динамо-механизм дар яdroи Замин. Магнитосфераи Замин ва хосиятҳои асосии он. Ҳаракати заррачаҳои заряднок дар майдони магнитии Замин.

Атмосфераи Замин ва сохтори он. Ҷанбаъҳои астрономии “иқлим”. Тағийрёбии таркиб ва ҳарорати атмосфера бо зиёдшавии баландӣ.

Қишлоҳои ионосферии Замин. Қабати озон. Эффекти парникӣ. Алоқамандии Замин бо Офтоб ва таъсири он ба табиати Замин.

Нурҳои кайҳонӣ. Зарраҳои баландэнергияи Офтоб. Муаммоҳои алоқамандии Замин бо Офтоб.

Таъсири хурӯчи Офтоб ба атмосфераи Замин. Таҳлили натиҷаҳои нав. Усулҳои нави тадқиқоти қабатҳои атмосферӣ ба воситаи дастгоҳҳои кайҳонӣ.

НОМГҮЙИ МАВЗУҲОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ АМАЛӢ ФАННИ ТАЪЛИМИИ “ФИЗИКАИ ОФТОБУ ЗАМИН”

1. Ҳалли масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯи «Сохтори дохилии Офтоб».
2. Ҳалли масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯи «Муайян намудани параметрҳои Офтоб».
3. Ҳалли масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯи «Таркиби кимиёвӣ ва ҳолати модда дар Офтоб».
4. Ҳалли масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯи «Манбаъи энергияи Офтоб, атмосфераи Офтоб».
5. Ҳалли масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯи «Хурӯчи Офтоб ва сиклҳои фаъолияти он».
6. Ҳалли масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯи «Майдони магнитии Офтоб».
7. Ҳалли масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯи «Алоқаи тарафайни Офтоб ва сайёраҳо. Офтоб ва майдони магнитии байнисайёрагӣ».
8. Ҳалли масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯи «Замин - сайёраи Системаи офтобӣ»

9. Ҳалли масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯи «Соҳтори дохилии Замин, майдони магнитии Замин».
10. Ҳалли масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯи «Магнитосфераи Замин ва хосиятҳои асосии он».
11. Ҳалли масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯи «Ҳаракати заррачаҳои заряднок дар майдони магнитии Замин»
12. Ҳалли масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯи «Атмосфераи Замин ва соҳтори он».
13. Ҳалли масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯи «Тағийрёбии таркиб ва ҳарорати атмосфера бо зиёдшавии баландӣ»
14. Ҳалли масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯи «Қиширҳои ионосферии Замин Қабати озон. Эффекти парникӣ»
15. Ҳалли масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯи «Алоқамандии Замин бо Офтоб ва таъсири он ба табиати Замин»;
16. Муаммоҳои алоқамандии Замин бо Офтоб;
17. Ҳалли масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯи «Таъсири хурӯчи Офтоб ба атмосфераи Замин. Таҳлили натиҷаҳои нав»
18. Ҳалли масъалаҳо ва супоришҳои хонагӣ дар мавзӯи «Усулҳои нави тадқиқоти қабатҳои атмосферӣ ба воситаи дастгоҳҳои кайҳонӣ».

АДАБИЁТ

1. Астероидно-кометная опасность: вчера, сегодня, завтра. Ред. – сост. Шустов Б.М. и Рыхлова Л.В. Институт астрономии РАН, 2009. 372 с.
2. Засов А.В., Постнов К.А. Общая астрофизика, Москва, Фрязино. 2006
3. Ипатов С.И. Миграция небесных тел в Солнечной системе. Изд. стереотип. URSS. 2021. 320 с.
4. Каменщиков Н.П. Астрономические задачи: Сборник для юношества №259. Изд. 2. URSS. 2021. 144 с.
5. Кононович Э.В., Мороз В.И. Общий курс астрономии. Изд. 8, испр. URSS. 2022. 544 с.
6. Маров М.Я., Воропаев С.А., Ипатов С.И., Бадюков Д.Д., Слюта Е.Н., Стенников А.В., Федулов В.С., Душенко Н.В., Сорокин Е.М., Кронрод Е.В. Формирование Луны и ранняя эволюция Земли. URSS. 2019. 320 с.
7. Маров М.Я. Космос: От Солнечной системы вглубь Вселенной Изд. 3, испр. и доп. 2021. 592 с.
8. Маров М.Я. Планеты Солнечной системы. Москва, Наука. 3-е изд. 2020. 320 с.
9. Раҳмонов А.А. Ҷирмҳои ситетаи офтобӣ. КВД. Матбаа. 2012. 312 с.

10. Раҳмонов А.А. Омӯзиши ситораҳои думдор: аз моделсозии лабораторӣ то таҳқиқи Кайҳон. Мураттибон: А.Ф. Сафаров, Ш.А. Раҳмонов. Душанбе, КВД. Матбаа. 2018. 280 с.
11. Раҳмонов А.А., Ибодинов Х.И., Сафаров А.Ф., Буриев А.М. Истифодаи асбобҳои астрономӣ дар равандӣ таълим. Душанбе. 2018. - 70 с.
12. Сафаров А.Ф. Маҷмӯи корҳои лабораторӣ аз астрономия. Душанбе. Адид. 2018. 251 с.
13. Солнечная система. Ред.-сост. В.Г. Сурдин. М.: Физматлит. 2008. 400 с.
14. Солнечно-земная физика. Иллюстрированный словарь терминов. Под. Ред. А. Бруцека, И.Ш.Дюрана. М., Мир, 1980. 254 с.
15. Сурдин В.Г. Астрономические олимпиады: Задачи с решениями. Изд. стереотип. URSS. 2022. 304 с.

ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН

БАРНОМАҲОИ НАМУНАВИИ ТАЪЛИМИИ КАФЕДРАИ МЕТЕОРОЛОГИЯ ВА КЛИМОТОЛОГИЯ

аз фанҳои умумикасбии кафедраи метеорология ва климатология

Мураттибон: проф. Норматов И.Ш

дотсентон: Шарипов Ҷ.,

Барномаи намунавии таълимӣ дар ҷаласаи кафедраи метеорология ва климотологиии факултети физикаи ДМТ баррасӣ ва муҳокима шудааст. Суратҷаласаи №5_ аз «19» 12 соли 2022

Барномаи намунавии таълимӣ дар шӯрои илмӣ-методии факултети физикаи ДМТ баррасӣ ва муҳокима шудааст.

Суратҷаласаи №_4_ аз «22»_12__ соли 2022

Барномаи намунавии таълимӣ дар шӯрои илмӣ-методии ДМТ муҳокима ва тасдиқ шуда, барои истифода дар раванди таълими факултети физика пешниҳод шудааст.

Суратҷаласаи №_4/6_ аз _ «27»_12__ соли 2022

ДУШАНБЕ – 2023

Барномаи таълимӣ
аз фанни «Актинометрия» барои ихтисоси «Метеорология» -3104010209,
дараҷаи бакалавр

Муқадима. Мағхум ва мазмуни фанни омузиши актинометрия. Мавқеи он дар байни фанҳи табиатшиносӣ. Доираи масъалаҳои ҳалкунандай самти илмии Актинометрия.

Мағхуми радиатсияи офтобӣ. Омилҳои асосии афканишоти офтобӣ. Радиатсияи рост (бевосита) инъикосгардида. Парокандашуда Албедо. Афканишоти эфектӣви. Баланси радиатсиони.

Тағйироти ҳарорат бо баландӣ. Ҳарорати эфективӣ. Баланси радиатсиони сатҳи замин. Намнокии ҳаво. Нишонаҳои асосии намнокии ҳаво. Баландии Офтоб. Инсолятсия.

Паҳншавии радиатсияи офтобӣ дар атмосфера. Проекторияи нур дар атмосфера. Паҳншавии радиатсия дар қабатҳои болоии атмосфера. Тропосфера. Мезосфера. Ионосфера. Термосфера. Мавқеи радиатсия офтоб дар бавучудои иоосфера ва ҷараён ёфтани просесҳои атмосферӣ. **Тақсимоти энергия дар спектри офтоб.** Спектори ултрабунавш. Дарозии мавҷ ва энергияи он. Спектри нурҳои биноӣ. Нурҳои инфрасурҳ. Энергия ва дарозии мавҷи он. Тақсимоти Энергия дар спектри радиатсияи суммавӣ. Албедои спектралии сатҳи заминӣ.

Шафофияти спектралии атмосфера. Коэффиценти шафофияти атмосфера. Бузургиҳои микдори шафофияти атмосфераи рост. Доимии шафофиият. Сустшави радиатсияи офтобӣ дар абрӯ. Вобастагии шафофияти атмосфера аз массаи оптикаи атмосфера. Вобастагии интенсивнокии радиатсияи ба сатҳ воридшаванда аз массаи оптикаи атмосфера. Вобастагии радиатсияи суммавӣ аз дараҷаи абренокӣ ва баландии Офтоб. Массаи оптикаи атмосфера.

Албедо. Албедои сатҳи Заминӣ ва абрӯ. Суммаи фаъолноки фотосинтетикии радиатсияи рости офтобӣ Фарқияти албедои сатҳи заминӣ, сатҳи бо растани пушидашуда ва сатҳи барфӣ. Албедои ҳавзаҳои обӣ. Афканишоти ҳароратии атмосфера. Баланси радиатсиони ва ҳароратии системаи сатҳи заминӣ-атмосфера.

АДАБИЁТ

1. Берлянд Т. Г. Распределение солнечной радиации на континентах. Гидрометеоиздат, Л., 1961.
2. Будыко М.И. Тепловой баланс земной поверхности. Гидрометеоиздат, Л., 1956.
3. Ван де Хюлст Г. Рассеяние света малыми частицами. ИЛ, М., 1961.
4. Клитин Н.Н. Актинометрия. Гидрометеоиздат, Л., 1938.

5. Кондратьев К.Я. Лучистая энергия Солнца. Гидрометеоиздат, Л., 1954.
6. Кондратьев К.Я. Лучистый теплообмен в атмосфере. Гидрометеоиздат, Л., 1956.
7. Кондратьев К.Я. Метеорологические спутники. Гидрометеоиздат, Л., 1963.
8. Мешков В.В. Основы светотехники. Ч.1, Госэнергоиздат, 1957; ч.11, 1961.

Барномаи таълимӣ
аз фанни «Гидрологияи умумӣ» барои ихтиёси «Метеорология» -
3104010209, дараҷаи бакалавр

Муқадима. Мақсад, вазифа ва алоқамандии он бо фанҳои дигар. Усулҳои тадқиқот. Марҳилаҳои рушди гидрология. Ташабусҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати самаранок истифодабарии обҳо ҳифзи захираҳои обӣ

Режими маҷрои солонаи дарё. Ҷузҳои реҷаи обӣ ва усулҳои муайкуни онҳо. Усулҳои муайн намудани сатҳ ва маҷрои оби дарё. Муайян намудани бузургиҳои омории қатори маҷрои вариатсионӣ. Механизмҳои ҷориҷавии дарёҳо. Формулаи Шези. Суръати ҷориҷавии оби дарёҳои кӯҳӣ ва водигӣ. Ҳисоб намудани тақсимоти солонаи ҳарчи об.

Дарёҳо, шохобҳои дарёҳо. Системаҳои дарёгӣ. Ҳавзаҳои дарёгӣ. Сарчашма, маҷрои болой, миёна ва поёни дарёҳо. Муайян намудани бузургиҳои максималии ҳарчи об дар ҳолати ҷой доштани маълумотҳои мушоҳидавӣ Таъсири фаъолиятҳои агротехникӣ, мелиоративӣ ба реҷаи кори дарёҳо. Идоракунӣ, истифода ва тағйир додани маҷрои дарё. Намудҳои идоракуни маҷро. Муайян намудани бузургиҳои максималии ҳарчи об дар ҳолати ҷой надоштани маълумотҳои мушоҳидавӣ

Гидрохимия. Таркиби химиявии оби дарёҳо. Маҷрои моддаҳои ҳалшуда дар дарёҳо. Усулҳои ташхиси таркиби химиявии обҳои дарёҳо. Усулҳои гирифтани намунаи об барои ташхис аз дарё. Коркарди намунаи об

Ҷинсҳои дарёҳо. Энергияи дарёҳо Обовардҳои дарёҳо. Ташаккулёбии обовардҳои дарёгӣ. Мағҳумҳои асосӣ ва бузургиҳои обовардҳои дарёгӣ Усулҳои чен кардани суръати об. Феҳристи асбоб ва лавозимотҳои лозима

Обанборҳо ва хусусиятҳои ҳоси реҷаи гидрологии онҳо. Массаи обӣ. Хусусиятҳои реҷаи гидрохимиявӣ, ҳароратӣ ва яхии обанборҳо.

Пуршавии обанборҳо бо ҷинсҳои кӯҳӣ. Мағҳумҳои шоҳоб ва мавқеи онҳо дар ташаккули маҷрои дарё

Кӯлҳо. Муодилаи баланси обии қӯлҳо. Баланси ҳароратии қӯлҳо. Класификатсияи ҳароратии қӯлҳо. Таркиби химиявии обҳои қӯлҳо. Қӯлҳои минералӣ. Истифодаи компьютерҳои фардӣ дар коркарди маълумотҳои гидрологӣ ва муайян намудани дурнамои тағйирёбии онҳо

Пиряҳҳо ва аҳамияти гидрологии онҳо. Баланси масса. Хатти барфӣ ва баланси мусбии масаи барфҳо. Усулҳои ташхис ва ҷенқунии бузургиҳои пиряҳҳо.

Дарёҳои сарҳадгузар. Ҷабҳаҳои гидроэнергетикӣ ва ирригатсионии дарёҳо. Паҳлӯҳои иҷтимоӣ, экологӣ ва проблемаҳои тақсимоти оби дарёҳои сарҳадгузар Усули чен кардани чуқурии объектҳои обӣ ва ферҳисти асбобҳои лозимӣ

Захираҳои обӣ. Усулҳои муайян намудани захираҳои обии маҷал. Қонуниятҳои зинавии баланси обӣ. Принципҳои истифодабарии комплексии захираҳои обӣ. Бузургиҳои морфометрикӣ дарё ва ҳавзаи он. Тафсилоти физикӣ ҷуғрофӣ, геологӣ ва морфометрикӣ ҳавзаи дарё. Ҳавзаи дарё ва макони обҷамкуни дарёҳо. Системаи дарёғӣ ва соҳти он.

Захираи обии Минтақаи Осиёи Марказӣ. Манбаҳои обтаъминкуни дарёҳо. Класификатсияи дарёҳо мувофиқи манбаҳои обтаъмикуни онҳо. Манбаҳои обтаъминкуни дарёҳо. Таъминоти боришотии дарёҳо Режими обии дарё. Соҳтани гидрографи дарё. Таъминоти барфии дарёҳо. Қабати барфӣ ва захираи об дар барф. Таъминоти оби дарёҳо аз пиряҳҳо. Таъминоти дарёҳо бо обҳои зеризаминӣ. Ҳалии муодилаи баланси обии дарёҳои асосии Тоҷикистон

АДАБИЁТ

1. Богословский Б. Б. Самохин А. А., Иванов К. Е., Соколов Д. П. Общая гидрология (гидрология суши). Л.: Гидрометеоиздат, 1984.
2. Базыленко Г. М., Емельянов Ю. Н. Гидрология ледниковых: Учебное пособие. Мн: Ротапринт БГУ, 1992.
3. Михайлов В. Н., Добровольский А. Д. Общая гидрология. М: Высшая школа, 1991.
4. Гидрология. Михайлов В. Н., Добровольский А. Д., Добролюбов С. А., 2007г.

5. Гидрология. Михайлов В. Н., Добровольский А.Д., Добролюбов С.А., 2005г.

**Барномаи таълимӣ
аз фанни «Гидрохимия» барои ихтисоси «Метеорология» -3104010209,
дараҷаи бақалавр**

Муқадима. Гидрохимия хамчун илм. Ҳолати мусир ва вазифаҳои тадқиқотҳои гидрохимиявӣ. Таркиби химиявии обҳои таббий. Уқёнусҳо. Баҳрҳо. Вобастагии таркиби химиявии онҳо аз режими ҳароратӣ.

Хосиятҳои асосии физикӣ ва химиявии об. Оби таббий хамчун маҳдули бисёрчузъӣ. Концентратсияи маҳдулҳо ва воситаи истифодаи он. Ионҳои асосии таркиби обҳои таббий. Системаҳои карбонатӣ ва сулфатӣ дар обҳои таббий. Класификатсияи обҳо вобаста аз Ph. Газҳои дар обҳои таббий.

Гардиши об дар табиат. Ташаккулёбии таркиби химиявии обҳои таббий. Омилҳои физикӣ-ҷуғрофӣ. Омилҳои геологӣ, биологӣ ва антропогенӣ. Класификатсияи таркиби обҳои таббий. Класификатсия аз ҷиҳати таркиби химиявӣ. Класификатсия аз ҷиҳати дараҷаи минералнокӣ. Формулаи Курлов. Намудҳои обҳо. Класификатсияи иқлими дарёҳо мувофиқи А.И. Воейков.

Гидрохимияи боришотҳои атмосферӣ. Таркиби химиявии боришотҳои атмосферӣ. Бавучудоӣ ва пайдоиши таркиби боришотҳои атмосферӣ.

Гидрохимияи дарёҳо. Режими гидрохимиявии ионҳои асосӣ. Гайриякчинсагии таркиби химиявии обҳо дар дарёҳо. Моддаҳои биогенӣ ва органикӣ таркиби об. Режими газҳои дар обҳои ҳалгардида. Таъсири мутақобилаи обҳои сатҳӣ бо обҳои зеризаминӣ. Захираҳои обҳои зеризаминӣ ва мавқеи онҳо дар таъминот бо оби ошомиданий.

Гидрохимияи кӯлҳо ва обанборҳои сунъӣ. Таркиби химиявии кӯлҳои ошомиданий. Таркиби химиявии кӯлҳои нимшур ва шур. Таркиби химиявии обанборҳо. Таркиби химиявӣ, сабаби пайдоиш ва ҷараёни обовардҳо. Хусусияҳои хоси таркиби химиявии обҳои зеризаминӣ. Обҳои артезианий ва ҷоҳӣ. Обҳои минералий.

Асосҳои гидрохимияи амалий. Усулҳои ташхиси обҳои таббий. Усулҳои химиявӣ. Усулҳои электрохимиявӣ, оптикий, фотохимиявӣ ва хроматографӣ.

Таърихи бавучудоии кӯлҳо. Хусусиятҳои режими сатҳӣ. Намудҳои кӯлҳо ва ба ҳам мубадалшавии онҳо. Баланси обӣ ва режими сатҳии кӯлҳо.

Таркиби химиявӣ ва режими гидрохимиявии қўлҳои бенамак. Кўлҳои минералӣ, намудҳои онҳо. Пайдоиши қўлҳои назди пиряҳӣ ва таъсири онҳо дар лағшиши гидрографи дарёҳо.

Обанборҳо. Массахои обӣ. Хусусиятҳои режими ҳароратӣ ва яхӣ. Хусусиятҳои режими гидрохимиявӣ. Ташакулёбии соҳилҳои обанборҳо. Бо лойқа пуршавии обанборҳо. Мавқеи обанборҳои сунъӣ дар ҳосил намудани барқ ва захираи об барои хоҷагии қишлоқ.

Пиряҳҳо ва аҳамияти гидрологии онҳо. Мафҳуми захираҳои обӣ. Баҳодиҳии балансии захираҳои обӣ. Принсипҳои истифодабарии комплексӣ ва ҳифзи захираҳои обӣ. Пиряҳҳои Тоҷикистон ва мавқеи онҳо дар таъмини Минтақаи Осиёи Марказӣ бо об. Истифодаи усулҳои гидрологиии изотопи дар муайян намудани сахми манбаҳои обтаъминкуни дарёҳо.

Ташабусҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Самаранок истифодабарии обҳо ҳифзи захираҳои обӣ. Таркиби химиявии дарёҳои сарҳадгузар. Паҳлӯҳои иҷтимоӣ, экологӣ ва беҳдошти мухити зист. Конвенсияҳо, протоколҳо ва ҳуҷҷатҳои байналхалқии нисбати таркиби химиявии обҳо.

АДАБИЁТ

1. Стадницкий Г. В., Родионов А. И. Экология. - СПб.: Химия, 2007. – 240 с.
2. Короновский Н. В., Ясаманов Н. А. Геология. - М.: Изд. центр «Академия», 2007. – 448 с.
3. Михайлов В. Н., Добровольский А. Д., Добролюбов С. А. Гидрология.- М.: Высшая школа, 2007. – 463 с.
4. Догановский А. М., Малинин В. Н. Гидросфера Земли. - СПб.: Гидрометеоиздат, 2004. – 625 с.
5. Физическая химия/под ред. акад. Б. П. Никольского. - Л.: Химия, 1987. – 880 с.
6. Краткий справочник физико-химических величин/под ред. К. П. Мищенко, А. А. Равделя. - Л.: Химия, 1967. -184 с.
7. Вольф И. В. Химия окружающей среды. - СПб.: СПбГТУРП, 2006. – 126 с.
8. Лейкин Ю. А. Основы экологического нормирования. - М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2009. – 396 с.
9. Гридяева Е. С. и др. УФ-спектроскопическое исследование состава

- гумусовых веществ //Сорбционные и хроматографические процессы, 2006. Т. 6, вып. 3. - С. 478 – 485.
10. Дягилева А. Б., Лоренцсон А. В, Чернобережский Ю. М. Химия окружающей среды. - СПб.: СПб ГТУ РП, 2009. – 58 с.
11. <http://www.priroda.su/item/1323>
12. Справочник по очистке природных и сточных вод/Л. Л. Пааль и др. - М.: Высшая школа, 1994. – 336 с.
13. Рекомендации по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты. - М.: ФГУП «НИИ ВОДГЕО», 2006. – 60 с.
14. Канализация населённых мест и промышленных предприятий/под общей ред. В. Н. Самохина. - М.: Стройиздат, 1981. – 639 с.

**Барномаи таълимӣ
аз фанни «Глятсиология» барои ихтисоси «Метеорология» -3104010209,
дараваи бакалавр**

Муқадима. Мазмун ва самтҳои асосии глятсиология. Паҳнои яхҳо дар кураи Замин. Аҳамияти омӯзиши фани глятсиология ва талаботи хочагии халқ ба натиҷаҳои тадқиқотҳои глятсиологӣ.

Таърихи глятсиология. Марҳилаҳои ташакулёбии глятсиология ҳамчун илм дар бораи пиряҳҳо. Созмонҳои байналхалқии глятсиологӣ ва мавқеи онҳо дар халли масъалаҳои рӯзмарди глятсиологӣ. Тадқиқотҳои глятсиологӣ дар давраи Соли байналхалқии геофизики ва аҳамияти онҳо. Ҳолати кунуни тадқиқотҳои глятсиологӣ. Паҳншавии яхҳо дар кураи Замин ва Коинот. Криосфера. Хионосфера ва системаҳои нивелиғглютсиологӣ. Мавқеи ях дар табиат

Заминаҳои пайдошавии ях ва хосиятҳои он. Соҳти криталлии ях. Ҳолатҳои фазавии об.Хосиятҳои физикии ях (зичӣ, деформатсияи ҳароратӣ, ҳарорати обшавӣ ва буғшавӣ, гармиғунҷоиш, гармиғузаронӣ). Хосиятҳои оптикии ях

Классификатсияи генетикии яхҳои таббий. Қабати барфии кураи Замин. Пайдоиш ва метаморфизми қабати барфӣ. Хосиятҳои механикии ях.

Қонунийтҳои деформатсия ва вайроншавии ях. Чандирияти ях. Тадқиқотҳои изотопӣ-геохимиявии пиряҳҳо.

Пайдошавии кристаллҳои ях дар атмосфера. Пайдоиш ва ташакулёбии қабати барфӣ. Зичшавии барф. Метаморфизми қабати барфӣ. Режими ҳароратӣ ва обшавии қабати барфӣ. Яхбандии муосири кураи Замин ва Антарктида. Масоҳати паҳншавӣ ва массаи қабати барфӣ. Ҷамшавии барф дар кӯҳҳо. Тағиирёбии хосиятҳои қабатҳои барфӣ бо баландӣ. Алоқамандии яхбандӣ бо атмосфера, хушкӣ ва уқёнус.

Тармаҳо. Вайроншавии устувории қабати барфӣ ва сар задани ҳодисаҳои тармафароӣ. Ҳаракати тармаҳо. Усулҳои пешгӯи намудани хатари тармафароӣ. Яхҳои шинокунанда. Қабати яхии дарёҳо ва ҳавзҳо.

Шароитҳои пайдошавии пиряҳҳо. Намудҳои пиряҳҳо. Хатти барфӣ. Манбаҳои сабзиш ва ташакулёбии пиряҳҳо Мониторинги Криосфера. Марҳилаҳои эволютсияи яхҳои таббий Соҳти пиряҳҳо. Минтақаҳои асосии сабзиш ва ташакулёбии пиряҳҳо. Аблятсия. Фирна ва соҳти қабатокии он. Соҳт ва текстураи яхҳои пиряҳӣ. Релефи сатҳи пиряҳ.

Маълумотномаи асосии пиряҳҳо. Масоҳат, дарозӣ ва мавқеи дар баландӣ ҷойгиршавии пиряҳ. Ҷағӣ, ҳаҷм ва массаи пиряҳ. Бузургиҳои сатҳӣ ва доҳилии пиряҳ. Режими ҳароратии пиряҳ. Муайян намудани дурнамои ҳолати системаҳои глятсиологӣ.

Ҳаракати пиряҳҳо. Суръати ҳаракат. Лағжиши пиряҳҳо. Лапиши пиряҳҳо. Ҳусусияти пиряҳи лапанд. Механизми лапиши пиряҳ. Омӯзиши системаҳои таърихии нивелӣ-глатсиологӣ.

Фаъолияти эрозионӣ, транспортӣ ва ҷамнамоии пиряҳҳо. Эрозияи пиряҳӣ. Моренҳо. Таҳшиниҳои пиряҳӣ ва обӣ пиряҳӣ. Режими ҳароратии обшавии қабати барфӣ ва ях

Пиряҳҳо ва аҳамияти гидрологии онҳо. Мағҳуми захираҳои обӣ. Баҳодиҳии балансии захираҳои обӣ. Принсипҳои истифодабарии комплексӣ ва ҳифзи захираҳои обӣ. Мелиоратсияи барфӣ ва ҳифз аз барфбодаҳо.

Баланси масса ва мубодилаи энргия дар пиряҳҳо. Афзоиш ва камшавии массаи пиряҳҳо. Баланси радиационӣ ва ҳароратии сатҳи пиряҳ. Мубодилаи энергия дар доҳили пиряҳ. Ҷараёни об аз пиряҳ.

Пиряҳҳои Тоҷикистон. Мавқеъ, андоза ва натиҷаҳои тадқиқотҳои муосир онҳо Пиряҳҳои зеризаминӣ. Мониторинги криосфера ва паҳлӯҳои экологии гляциология. Истфодабарии усулҳои муосири муайян намудани саҳми пиряҳҳо ва барфҳои мавсими дар ташаккули маҷрои оби дарёҳо.

Паҳлӯҳои экологии гляциология. Таъсири антропогенӣ ба пиряҳҳо. Таъсири хушкшавии баҳри Арал ба ҳолати қунунии пиряҳҳои Осиёи Марказӣ

АДАБИЁТ

1. Войтковский К.Ф. Основы гляциологии. - М.: Наука, 1999. - 255с.
2. Попов А.И., Тушинский Г.К. Мерзлотоведение и гляциология. М.: Высшая школа, 1973. -271 с..
3. Бадд У.Ф. Динамика масс льда. Л.: Гидрометеоиздат, 1975. 235 с.
4. Барков Н.И. Шельфовые ледники Антарктиды. Л.: Гидрометеоиздат, 1971. - 104 с.
5. Башлаков Я.К. Снежный покров и его влияние на природные процессы и хозяйственную деятельность Тюменской области. Л.: Наука. -64с.
6. Богородский В.В., Гаврило В.П. Лед: Физические свойства: Современные методы гляциологии. Л.: Гидрометеоиздат, 1980. - 384 с.
7. Войтковский К.Ф. Механические свойства льда. М.: Изд-во АН СССР, 1960. - 100 с

Барномаи таълимӣ
аз фанни «Иқлими болои атмосфера» барои ихтисоси «Метеорология» -
3104010209, дараҷаи бакалавр

Муқадима. Мағҳум ва мазмуни фанни омузиши иқлими болои атмосфера. Мавқеи он дар байни фанҳи табиатшиносӣ. Доираи масъалаҳои ҳалқунандай самти илмии иқлими болои атмосфера.

Атмосфера, таркиб ва соҳти он. Массаи атмосфера. Қабати поёни атмосфера. Сиркулятсия дар атмосфера. Тропосфера. Ҳудудҳои болои он. Градиенти вертикалии ҳарорат дар тропосфера.

Стротосфера. Марзи поёнӣ ва болои он. Қиматҳои ҳарорат дар қабатҳои стратосфера. Мезозфера, баланлиҳои ҷойгишавии он. Гармшавии фавқулодаи стротосферӣ. Баландиҳои сурат гирифтани он. Таъсири гармшавии фавқулодаи стротосферӣ ба қабати озонӣ.

Мезосфера. Градиенти вертикаллии ҳарорат дар қабати Хати Карман. Баландии чойгиршавии он. Марзи атмосфераи Замин ва Ионосфера.

Термосфера. Марзи болои термосфера. Тақсимоти ҳарорат дар термосфера.

Сабабҳои асосии ионизатсияи ҳаво дар қабати термосфера. Вобастагии чойгиршавии марзи термосфера аз фаъолнокии Офтоб. Экзосфера, баландии чойгиршавии он. Сохт ва таркиби экзосфера.

Қабатҳои таркибии атмосфераи Замин ва тақсимшавии масса ба қабатҳои таркиби он. Гомосфера ва Гетеросфера. Таркиб, сохти онҳо. Марзи ин ду қабати додашуда. Сабабҳои ба гемосфера ва гетеросфера ҷудо намудани атмосфера.

Таркиби қабатҳои болоии атмосфера. Тағиирёбии таркиби қабатҳои болои атмосфера бо баландӣ. Ионосфера омилҳои асосии бавуҷудоии ионосфера. Қабатҳои (пласти) Е ва F. Гузаронандагии электрикии ионосфера. Рафтори мавҷҳои электромагнитӣ дар қабати ионосфера.

Қабати озонӣ. Тақсимоти он дар қабатҳои асосии атмосфера. Аҳамияти қабати озонӣ. Паҳншавии афканишот дар стратосфера. Сабабҳои ионизатсия ва тақсимшавии молекулаҳо дар стратосфера. Қабати оксигени атмосферӣ ва озонӣ дар қабатҳои болои атмосфера. Омили зиёдшавии ҳарорат бо баландӣ дар қабатҳои болои атмосфера(боло аз 150 км). Тақсимоти диффузионии газҳо. Баландии қабати оғози тақсимоти диффузионии газҳо. Қимати максимали ва қимати минимали озон дар атмосфера. Воситаҳои муайян намудани миқдори Озон. Гармшавии фавқулодаи стратосферӣ. Баландиҳои сурат гирифтани он. Таъсири гармшавии фавқулодаи стратосферӣ ба қабати озонӣ.

Тропосфера. Ҳудудҳои болои он. Градиенти вертикаллии ҳарорат дар тропосфера.

АДАБИЁТ

1. Кислов А.В. Климотология: учебник для студентов учреждений высшего образования// А.В. Кислов.-2-е изд., испр.-Москва:Издательский центр “Академия”, 2014.-221 с.
2. Клёмин В.В., Кулешов Ю.В., Суворов С.С., Волконский Ю.Н. Динамика атмосферы. СПб.: Наука, 2013.-421 с.
3. Переведенцев Ю.П., Мохов И.И., Елисеев А.В. Теория общей циркуляции атмосферы: учебное пособие. Казан: Казан. Ун-т, 2013.-224 с.
4. Переведенцев Ю.П. Теория климата. Казан: Казан. Ун-т, 2009.-224 с.

5. Калинин Н.А. Динамическая метеорология. Пермь: Перм. ун-т. 2009.
6. Калинин Н.А., Свиязов Е.М. Трансформация кинетической энергии в циклонах умеренных широт Монография. Пермь: Перм. ун-т. 2008. 115 с.

**Барномаи таълимӣ
аз фанни «Иқлиминосӣ» барои ихтисоси «Метеорология» -3104010209,
дараҷаи бакалавр**

Муқадима. Мағҳум ва мазмуни фанни Иқлиминосӣ. Мағҳумҳо, бузургиҳо дар иқлиминосӣ истифода шаванд. Мавқеи иқлиминосӣ дар ҳалли масъалаҳои муҳими хоҷагии халқ

Атмосфера. Бузургиҳои физикий барои манидоди атмосфера (фишор, ҳарорат, гардиши энергия, намнокӣ ва гайраҳо). Таркиби газҳои атмосферӣ. Буги об да атмосфера ва ҷараёни ҳодисаҳои иклизӣ вобаста ба он. Туманҳо ва сабаби пайдоиши онҳо

Радиатсияи Офтоб. Таркиби спектри афқанишоти офтобӣ. Тақсимоти энергияи офтоб дар мавҷҳои афқанишотӣ. Доимии офтобӣ. Тагийрӯбии радиатсияи Офтоб дар атмосфера ва сабабҳои он. Радиатсияи Офтоб ва мавқеи он дар табиат. Ҳодисаи “Гармхона”. Сабаби пайдоиш ва таъсири он ба холати метеорологии Замин

Класификатсияи иклиз. Ҳаракат, гардиши массаҳои ҳаво ва гармӣ дар атмосфера. Фишори атмосферы ва мавқеи он дар ҷараёни ҳодисаҳои иклизӣ. Ҳавои намнок ва характеристикаи он. Намнокӣ ва аҳамияти он. Мавқеи кофтуковҳои геологӣ дар муайян намудани иклими таърихии Замин

Меторологияи синоптикӣ. Омилҳои бавучудоварадаи обу ҳаво. Сиклонҳо ва антисиклонҳо. Тақсимоти вертикалий ва горизоталии фишори атмосферӣ ва ҳарорат. Намудҳои боришот ва сабабҳои бавучуд омадани онҳо. Усулҳо ва роҳҳои муайян намудани шароитҳои иклизӣ. Воридоти массаҳои ҳавоӣ ва таъсири онҳо дар ташакулӯбии обу ҳаво. Обу ҳаво ва пешгуии он бо истифода аз бузургиҳои маҳалии иклими

Намнокӣ ва аҳамияти он. Ҳавои намнок ва характеристикаҳои он. Мавқеи ва обанборҳо дар ҷараёни бавучудоии намнокии маҳал

Иклими қишоварзӣ. Усулҳо ва роҳҳои муайян намудани шароитҳои иклими майдонҳои қишт. Воситаҳои муайян намудани шароитҳои

агрометеорологӣ. Таъсири зироатҳои хоҷагии қишлоқ дар тағйирёбии иқлими маҳал. Роҳҳои мувофиканамой ба раванди тағйирёбии иқлими

Иқлими Осиёи Марказӣ. Вобастагии захираҳои обӣ ва энергетикӣ аз иқлими. Иқлими ва давраи яхбандӣ ва диамикаи ташакули он. Тағйирёбии глобалии иқлими ва окибатҳои он

Ифлосшавии атмосфера. Омилҳои асосӣ. Ҳодисаҳои атмосферӣ ва ангезиши ҳодисаҳои фавқулодда. Тағйирёбии иқлими ва таъсири он ба захираҳои обию яхӣ. Ҳусусиятҳо ва нишонаҳои иқлими хушк ва намнок. Хушксоли ва воситаҳои мубориза бо он.

АДАБИЁТ

1. Бабушкин Л.Н. Особенности проявления сезонности в республиках Средней Азии.
2. Бабушкин Л.Н. Агроклиматическое описание Средней Азии.
3. Агроклиматические ресурсы Таджикской ССР ч.1 и 2.
4. Научно-прикладной справочник по климату СССР (серия 3).
5. Справочник по климату СССР. Выпуск 31.
6. Джураев А.Д. Опасные гидрометеорологические явления в Средней Азии.
7. Бугаев В.А. Климат Средней Азии и Казахстана.
8. Климатология. Л.: Гидрометиздат, 1989.
9. Костин С.И., и Т. В. Покровская Т.В. Климатология Ленинград 1953г.
10. Алисова Б.П., Полтараус Б.В. Климатология 1962г.
11. Гилл А. Динамика атмосферы и океана т.1,2, М., Мир, 1986, 387с.
12. Дикий Л.А. Гидродинамическая неустойчивость и динамика атмосферы. Л., Гидрометеоиздат, 1980
13. Климатология. Под ред. О.А. Дроздова О.А., Н.В. Кобышевой Н.В Л., Гидрометеоиздат, 1989, 567с.
14. Алисов Б.П. Климатические области зарубежных стран. М., Географгиз, 1950.
15. Климаты зарубежной Азии. Под ред. А.Н. Лебедева, И.Д. Копанова Л., Гидрометеоиздат, 1975.
16. Метеорологические условия над Тихим океаном. М., Наука, 1966.
17. Русин И.П. Метеорологический и радиационный режим Антарктиды. Л., Гидрометеоиздат, 1961.
18. Тепловой баланс Земли. Под ред. М.И. Будыко. Л., Гидрометеоиздат, 1978.

Барномаи таълимӣ

аз фанни «Глятсиология» барои ихтисоси «Метеорология» -3104010209,

дараҷаи бакалавр

Муқадима. Мағұм ва мазмұни фанни Метеорология. Мағұмхо, бузурғиҳо дар иқлимиюсій истифода шаванда. Мавқеи метеорология дар ҳалли масъалаҳои муҳими хоčагии ҳалқ

Атмосфера, Сохти таркибі үшін қабатҳои асосии он. Қабатҳои болои атмосфера. Обу ҳаво, иқлим ва омылҳои асосии ташакулёбии онҳо. Алоқамандии атмосфера бо Офтоб ва сатҳи Замин.

Сиркулятсияи атмосфері. Гардиши даврии ҳарорат. Гардиши даврии намнокій. Сиркулятсияи атмосфері. Таркиби ҳавои хушки наздизаминій. Буғи об дар атмосфера. Сиклонҳо ва антисиклонҳо.

Мушоҳидаҳои метеорологі. Панҷараҳои мушоҳидаҳои метеорологі.

Ҳаво ва атмосфера. Ҳарорати ҳаво. Фишори буғи об ва намнокии нисбій. Тағийрёбии таркиби ҳаво бо баландій.

Тақсимоти озон дар атмосфера. Тақсимоти миёнаи фишори атмосфері бо баландій. Массаи умумии атмосфера.

Шамол. Суръати шамол. Самти шамол. Шамол ва турбулентнокій. Массаҳои ҳавой ва фронти онҳо.

Радиатсия дар атмосфера. Таркиби спектролии радиатсияи офтобій. Доимии офтобій. Радиатсияи рости (бевоситай) офтобій. Тағийрёбии радиатсияи офтобій дар атмосфера ва дар сатҳи замин. Радиатсияи инъикосгардида ва парокандашуда. Радиатсияи суммави. Инъикоси радиатсияи офтобій. Фурубарии радиатсия. Албедои Замин. Афканишоти сатҳи заминій. Афканишоти эффективій. Сабабҳои тағийрёбии ҳарорати ҳаво.

Иқлими континенталій. Индексҳои континенталій. Маънидоди тақсимоти ҳарорат бо баландій. Стратификатсияи массаҳои ҳавой ва атмосфери. Бухоршави ва сершави буғи об дар атмосфера.

Абрұо. Микроструктура ва обнокии абрұо. Классификатсияи байналхалқии абрұо. Намудҳои асосии абрұо.

Туманҳо ва шароитҳои бавучудои онҳо. Классификатсияи боришот. Бавучудои боришот. Давомноки ва интенсивнокии боришот. Қабати барғай Моҳияти иқлими қабати барғи. Хати барғи. Муссонҳо. Муссонҳои тропикій.

АДАБИЁТ

1. Бабушкин Л.Н. Особенности проявления сезонности в республиках Средней Азии.
2. Бабушкин Л.Н. Агроклиматическое описание Средней Азии.
3. Агроклиматические ресурсы Таджикской ССР ч.1 и 2.
4. Научно-прикладной справочник по климату СССР (серия 3).
5. Справочник по климату СССР. Выпуск 31.
6. Джураев А.Д. Опасные гидрометеорологические явления в Средней Азии.
7. Бугаев В.А. Климат Средней Азии и Казахстана.
8. Климатология. Л.: Гидрометиздат, 1989.
9. Костин С.И., и Т. В. Покровская Т.В. Климатология Ленинград 1953г.
10. Алисова Б.П., Полтараус Б.В. Климатология 1962г.
11. Гилл А. Динамика атмосферы и океана т.1,2, М., Мир, 1986, 387с.
12. Дикий Л.А. Гидродинамическая неустойчивость и динамика атмосферы. Л., Гидрометеоиздат, 1980
13. Климатология. Под ред. О.А. Дроздова О.А., Н.В. Кобышевой Н.В Л., Гидрометеоиздат, 1989, 567с.
14. Алисов Б.П. Климатические области зарубежных стран. М., Географгиз, 1950.
15. Климаты зарубежной Азии. Под ред. А.Н. Лебедева, И.Д. Копанова Л., Гидрометеоиздат, 1975.
16. Метеорологические условия над тихим океаном. М., Наука, 1966.
17. Русин И.П. Метеорологический и радиационный режим Антарктиды. Л., Гидрометеоиздат, 1961.
18. Тепловой баланс Земли. Под ред. М.И. Будыко. Л., Гидрометеоиздат, 1978.

**Барномаи таълимӣ
аз фанни «Омӯзиши тағйирёбии иқлим» барои ихтисоси «Метеорология» -
3104010209, дараҷаи бакалавр**

Муқадима. Мағҳум ва мазмуни фанни омузиши тағйирёбии иқлим. Мавқеи он дар байни фанҳи табиатшиносӣ. Доираи масъалаҳои ҳалкунандай самти илмии тағйирёбии иқлим.

Қабатҳои Атмосфера. Маълумотҳои умумӣ оиди қабати хавоии Замин ва омилиҳои асосии тағйирёбии он. Ходисаҳои радиатсионӣ ва ҳароратӣ дар

системаи Замин-атмосфера. Гардиши об дар атмосфера ва табиат. Намнокӣ ва сабабҳои пайдоиши он

Микроиклими. Тагийроти мушохидашавандай системаҳои иклими. Атмосфера-Укёнус-Криосфера. Мавкеи пайдоиши он. Системаҳои иклими. Меёри континенталии иклими. Омилҳои бавучудорандай иклими

Тагийрёбии муосири иклими. Тагийроти вертикалии ҳарорат ва фишор бо баландӣ. Нишонаҳои мушохидашавандай тагийротҳо Сабабҳо ва давомнокии тагийрёбии иклими. Характерисикаи шароитҳои метеорологии мавсимиҳои гарм ва хунук

Паҳншавии радиатсия Офтоб дар атмосфера. Энергияи Офтоб. Доимии офтобӣ. Намудҳои радиатсияи офтоб ва таркиби спектралии радиатсияи офтоб. Радиатсияи офтобӣ ангезандай ҳодисаҳои иқлими. Таъсири аfkанишоти офтобӣ дар ҷараён ёфтани қабати тропосфера. Аfkанишоти заминӣ.

Гармшавии глобалии иклими. Сабабҳои он ва дурбинии тагийрёбии иклими. Таъсириагйирёбии таркиби муосири газҳои атмосфера. Тагийрёбии иклими ва таъсири он ба захираҳои обӣ ва энергетикий. Укенусҳо, ҳавзаҳо, обанборҳо омилҳои ташаккулдихандай микроиклими ва тагийрёбии иклими

Таъсири антропогенӣ ба иклими. Мушохидаҳои амалӣ ва окибатҳои таъсири антропогенӣ. Ҳодисаҳои фавқулода вобаста ба тагийрёбии иклими. Протоколи Киото. Мавкеи газҳои “гармхонагӣ” дар тагийрёбии глобалии иклими. Роҳҳои кам кардани партови. газҳои “гармхонагӣ”

Пиряҳҳо воситаҳои ҳасосноки тагийрёбии иклими. Ҳолати кунунии пиряҳҳо. Усулҳои омузиши обшавии пиряҳҳо. Мавкеи газҳои “гармхонагӣ” дар рахна намудани қабати озонӣ. Аэрозолҳо, микрозарраҳаҳо ва мавкеи онҳо дар тагийрёбии иклими. Протоколи Киото

АДАБИЁТ

1. Бабушкин Л.Н. Особенности проявления сезонности в республиках Средней Азии.
2. Бабушкин Л.Н. Агроклиматическое описание Средней Азии.
3. Агроклиматические ресурсы Таджикской ССР ч.1 и 2.
4. Научно-прикладной справочник по климату СССР (серия 3).
5. Справочник по климату СССР. Выпуск 31.
6. Джураев А.Д. Опасные гидрометеорологические явления в Средней Азии.
7. Бугаев В.А. Климат Средней Азии и Казахстана.

8. Климатология. Л.: Гидрометиздат, 1989.
9. Костин С.И., Покровская Т.В. Климатология Ленинград 1953г.
10. Алисова Б.П., Полтараус Б.В. Климатология 1962г.
11. Блютген И. География климатов 1972г.
12. Гилл А. Динамика атмосферы и океана т.1,2, М., Мир, 1986, 387с.
13. Дикий Л.А. Гидродинамическая неустойчивость и динамика атмосферы. Л., Гидрометеоиздат, 1980
14. Климатология. Под ред. О.А. Дроздова, Н.В. Кобышевой, Л., Гидрометеоиздат, 1989, 567с.
15. Алисов Б.П. Климатические области зарубежных стран. М., Географиз, 1950.
16. Атлас океанов. Атлантический и Индийский океаны. М., 1977.
17. Атлас океанов. Тихий океан. М., 1974.
18. Ветвицкий Г.Н. Климаты зарубежной Азии. М., Географиз, 1960.
19. Климаты Австралии. Под ред. И.С. Борушко, А.Ю. Егоровой. Л., Гидрометеоиздат, 1977.

Барномаи таълимӣ
аз фанни «Технологияи шабакаҳои иттилоотии гидрометеорологӣ» -
3104010209, дараҷаи бакалавр

Муқадима. Мағҳум ва мазмуни фани Технологияи шабакаҳои иттилоотии гидрометеорологӣ. Мавқеи он дар байни фанҳи табиатшиносӣ. Доираи масъалаҳои ҳалкунандай самти илмии Технологияи шабакаҳои иттилоотии гидрометеорологӣ.

Системаҳои иттилоотӣ ҷуғрофӣ. Маълумотҳои умумӣ оиди системаҳои иттилоотӣ-ҷуғрофӣ (СИЧ). Мавқеъ ва аҳамияти он дар метеорология ва иқлиминосӣ

Компонентаҳо ва қисмҳои таркибии СИЧ.

Таъминоти барномавӣ. Соҳт ва моделҳои маълумотҳо. Шакли маълумотҳо. Базаи маълумотҳо. Технологияи воридоти маълумотҳо. Таҳлили маълумотҳои фазогӣ.

Моделсозии сатҳ. Сатҳ ва модели ракамӣ. Манбаи маълумотҳо.

Технологияи соҳтани моделҳои рақамии муҳит. Харитаҳои элекtronӣ. Идоранамоии маълумотҳо дар СИЧ. Компилятсия. Каталогҳои СИЧ – порталҳо, веб-сайт

Коркарди маълумотҳо ва сифати коркард. Интерфейси барномаҳо gVc Desk Top

СИЧ дар ҳавзаҳои дарёҳо ва пиряҳҳо. Намудҳо ва класификатсияи системаҳои иттилоотӣ. Усулҳои созмон додани базаи маълумотҳо. Маълумотҳои аввалидараҷаи ташхисӣ.

Сенсорҳо. Сенсорҳои фаъол ва ғайрифаъол. Платформаҳо дар ташхиси фосилавӣ. Намудҳои онҳо.

Коркарди маълумотҳо. Кори амалӣ дар комютери фардӣ. Коркарди маълумотҳои ташхиси фосилавии Замин. Ислоҳоти радиометрикӣ, атмосферӣ ва геометрикӣ.

Мавқеи маълумотҳои ташхисии фосилавии Замин дар ҳалли масъалаҳои: холати муҳити зист, захираҳои обӣ, хочагии қишлоқ ва ҷангал

Муҳоҳидаҳои метеорологӣ. Намудҳои муҳоҳидаҳои метеорологӣ. Панҷараи муҳоҳидаҳои метеорологӣ. Пешгӯиҳои қӯтоҳмуддат ва дарозмудати обу ҳаво. Муҳоҳидаҳои аэрологӣ.

АДАБИЁТ

1. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам выпуск 5. Гидрометиздат, 1957.
2. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам выпуск 5. Гидрометиздат, 1995.
3. Воробьев В. И. Синоптическая метеорология.
4. Матвеев Л.Т. Курс общей метеорологии. Физика атмосферы. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Выпуск 3.
5. Руководство по гидрологической практике. Том I. Гидрология: от измерений до гидрологической информации, ВМО, 2011.
6. М.Ю. Червяков, Я.А. Нейштадт. Актинометрические методы измерений. Учебно-методическое пособие для студентов географического факультета. Саратов, 2018

Барномаи таълимӣ

аз фанни «Технологияи энергияи сабз» барои ихтисоси «Метеорология» -
3104010209, дараҷаи бакалавр

Муқадима. Мағҳум ва мазмуни фанни технологияи энергияи сабз. Мавқеи он дар байни фанҳи табиатшиносӣ. Доираи масъалаҳои ҳалкунандай самти илмии Технологияи энергияи сабз.

Мавзуи 1. Баланси сузишворию энергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асри XXI. Ҳисобкуни захираҳои сӯзишвории истиҳроҷшуда. Пешомадҳои тараккиёт кувваи атомӣ. Таъсири заарноки энергияи анъанавӣ ба муҳити зист. Манбаҳои аナンавӣ ва ғайримуқаррарии

энергия. Мавқеи манбаҳои ғайримуқаррарӣ дар қаноатманд намудани инсон бо энергия.

Мавзуи 2. Имкониятҳои истифодаи энергияи Офтоб. Энергияи офтоб ҳамчун манбаи асосии захираҳои энергетикии Замин. Доимии офтобӣ, баланси энергияи афканишот дар сатҳи Замин. Тақсимоти интенсивнокии энергияи офтобӣ дар сайёра ва минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Тачрибай ҷаҳонии истифодаи энергияи офтоб. Асосҳои физикии равандҳои табдилдиҳии энергияи офтоб. Конвертерҳои бемошинии мубадал намудани энергияи офтобӣ. Табдилдиҳандаҳои фотоэлектрикӣ. Намудҳои коллекторҳо. Принципҳои кор ва усулҳои хисобкуниҳои онҳо. Гелиостатҳо. Системаҳои гармидиҳии офтобӣ. Офтобӣ аккумуляторҳои гармии офтобӣ. Нерӯгоҳҳои барқи офтобӣ.

Мавзуи 3. Истифодаи энергияи шамол. Захираҳои энергияи шамол дар ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Тачрибай ҷаҳонӣ дар соҳаи энергетикаи шамол. Намудҳои дастгоҳҳои энергетикии шамолӣ. Соҳт, тартиби кор ва конструксияи турбинаҳои бодӣ ва нерӯгоҳҳои бодӣ, вобастагии нерӯи барқии шамол аз суръат ва диаметри ҷарҳи шамолӣ. Ҳисоб кардани турбинаи шамоли идеалиӣ ва воқеӣ. Тарзи кори шабакаҳои электрикии шамол. Ояндаи тарақиёти энергетикаи шамолӣ дар Тоҷикистон.

Мавзуи 4. Энергияи геотермалӣ. Режими гармии қишири Замин. Манбаҳои гармии геотермалӣ. Усулҳои истифодай гармии геотермалӣ барои тавлиди нерӯи барқ ва системаҳои гармидиҳӣ. Захираҳои геотермалии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Нерӯгоҳҳои электрикии якмуҳҳарикаи геотермалӣ, проблемаҳои чудо кардани буғ. Нерӯгоҳҳои электрикии геотермалии дукарата дар буғи об.

Мавзуи 5. Сӯзишвории биологӣ. Фотосинтез ҳамчун аккумулятори табии энергияи офтоб. Чубу таҳта, киштзор, партовҳои коркарди ҷӯб ва саноати целлюлозаю қофаз ҳамчун манбаи энергия. Моеъи синтетикии сӯзишворӣ. Биосинтез (ферментатсияи метан), истифодаи биогаз аз иншооти тозакунии об ва партовгоҳҳои шаҳр. Дегҳонаҳо барои сӯзишвории биологӣ.

Мавзуи 6. Захираҳои дуюмдараҷаи энергетикӣ ва сарфаи энергия. Такмили равандҳои истеъмол ва интиқоли энергия. Инкишофи системаҳои нигоҳдории энергия. Нақши ҳуҷҷатҳои меъёри оид ба сарфаи энергия. Ҳуҷҷатҳои давлатӣ дар бораи сарфаи энергия. Консепсияи захираҳои дуюмдараҷаи энергетикӣ. Партовҳои истехсолӣ ва хочагии

қишлоқ, усулҳо ва имкониятҳои истифодаи онҳо барои ба даст овардани энергияи барқ ва гармӣ.

Мавзуи 7. Шабакаи хурди гидроэнергетикӣ. Иқтидори дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷой доштаи рушди шабакаҳои хурди гидроэнергетикӣ. Усулҳои соҳтмони шабакаҳои хурди гидроэнергетикӣ.

АДАБИЁТ

- [1] Елистратов В.В. Возобновляемая энергетика. СПб: Изд. Политех. университета, 2016. -424 с.
- [2] Аронова Е.С. Солнечные энергоустановки. СПб: Изд. Политех. университета, 2012. - 164 с.
- [3] Кузнецов М.В. Ветроустановки. СПб: Изд. Политех. университета, 2008. - 100 с.
- [4] Виссарионов В.И. Солнечная энергетика. Уч. пособие. М.: МЭИ, 2008. - 276 с.
- [5] Щавелев Д.С. Гидроэнергетические установки. Л.: Энергоатомиздат, 1981. - 520 с. [6] Справочник по ВИЭ. М: ИАЦ Энергия, 2007. - 272с.

ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ДОНИШГОХИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН

ФАКУЛТЕТИ ФИЗИКА

КАФЕДРАИ ФИЗИКАИ ЧИСМҲОИ САХТ

**БАРНОМАҲОИ НАМУНАВИИ ТАЪЛИМИИ
КАФЕДРАИ ФИЗИКАИ ЧИСМҲОИ САХТ**

**Мураттибон: профессор Абдуллоев Х.М
дотсентон: Кодиров Р.Т Шоимов Э.Ч
ассистентон: Меликов Б Исматов Ш.П**

Барномаи намунавии таълимӣ дар ҷаласаи кафедраи физикаи чисмҳои саҳти факултети физикаи ДМТ баррасӣ ва муҳокима шудааст.
Суратҷаласаи №5_ аз «20» 12 соли 2022

Барномаи намунавии таълимӣ дар шӯрои илмӣ-методии факултети физикаи ДМТ баррасӣ ва муҳокима шудааст.
Суратҷаласаи №4_ аз «22» 12 соли 2022

Барномаи намунавии таълимӣ дар шӯрои илмӣ-методии ДМТ муҳокима ва тасдиқ шуда, барои истифода дар раванди таълими факултети физика пешниҳод шудааст.

Суратҷаласаи №4/6_ аз «27» 12 соли 2022

ДУШАНБЕ – 2023

ФАСЛИ I БАХШИ ФАНҲОИ ТАҲАССУСӢ

Барномаи таълимӣ аз фанни “Механика”

Тавсифи мухтасари фан

Фанни таълимии механика дар нақшаҳои таълимии ихтисоси радиофизика ва электроника мақоми фанни ҳатмиро касб карда, дар он ба донишҷӯён маълумотҳои мушаххас доир ба қонунҳои механика, ифодаҳои математикии он дода шуда, тарзи ҳалли масъалаҳои амалӣ, кори асбобҳои физикӣ, гузаронидани таҷрибаҳо бо истифодаи онҳо, коркарди натиҷаҳои озмоиш омӯзонида мешавад.

Вазифаи омӯхтани фан аз он иборат аст, ки донишҷӯён малакаи таҷрибагузаронӣ ва истифодаи қонунҳои асосии меҳаникаро дар ҳалли масъалаҳои амалӣ ёд гиранд.

МУҚАДДИМА

Фанни физика. Мавқеи физика дар маҷмӯйи илмҳои табиатшиносӣ. Физика пои илмҳои бунёдии табиӣ. Нақши физика дар инкишоф ва пешрафти техника ва технология.

М Е Х А Н И К А

Муқаддима. Бузургиҳои физикавӣ ва ҷен кардани онҳо. Воҳидҳои бузургиҳои физикавӣ. Системаи воҳидҳо. Воҳидҳои асосӣ ва ҳосилавӣ. Шартӣ будани интиҳоби воҳиди ҷенкунӣ. Системаи воҳидҳои байнамилалӣ (СИ).

Кинематикаи нуқтаи материалиӣ. Системаи сарҳисоб. Векторҳо. Амалҳо бо векторҳо. Тарзҳои тасвири ҳаракати нуқтаи материалиӣ. Ҳаракати ростхаттаи мунтазам. Кӯчиш. Суръат. Ҳаракати ростхаттаи сабитшитоб. Шитоб. Ҳаракати ростхаттаи ғайримунтазам. Суръати миёна. Суръати лаҳзагӣ. Шитоби миёна. Шитоби лаҳзагӣ. Ҳаракати каҷхатта. Шитобҳои амудӣ ва тангенсӣ. Радиуси каҷӣ. Каҷии траектория. Векторҳои суръат ва шитоби қунҷӣ. Муодилаҳои қунҷи гардиш ва суръати қунҷӣ ҳангоми ҷарҳзаниӣ.

Кинематикаи ҷисми саҳт. Адади дараҷаҳои озоди ҷисми саҳт. Навъҳои гуногуни ҳаракати ҷисми саҳт. Ҳаракати пешравӣ. Ҳаракати давронӣ. Ҳаракати ҳамвор.

Кинематикаи релативӣ. Принсипи нисбияти Галилей. Табдилоти Галилей. Дойимӣ будани суръати рӯшнӣ. Далелҳои асосии таҷрибавии тасдиқи дойимӣ будани суръати рӯшнӣ. Постулатҳои Эйнштейн. Табдилотҳои Лоренс. Табдилотҳои Галилей ҳамчун ҳолати ҳудудии табдилоти Лоренс. Ҳулосаҳои кинематикӣ аз табдилоти Лоренс. Қонуни релативии замшуди суръатҳо. Муайян кардани дарозии ҷисми ҳаракатманд. Давомоти пропрессҳо. Табдилоти шитоб.

Қонунҳои асосии динамика. Қувва ва ҳамтаъсирот. Ҷор навъи ҳамтаъсироте, ки дар физика маълум аст ва тавсифоти нисбии онҳо. Системаи сарҳисоби инерсӣ. Қонунҳои якум ва дуюми Нютон. Масса. Шарҳи қонуни сеюми Нютон. Кор ва энергия. Кори қувва. Кори қувваҳои потенсиалӣ. Энергияи потенсиалӣ. Энергияи кинетикӣ. Алоқамандии қувва ва энергияи потенсиалӣ. Меъёрбандии энергияи потенсиалӣ. Энергияи потенсиалии ҷисм дар майдони ҷозиба.

Қонунҳои бақо. Қонуни бақои импулс. Қонуни бақои моменти импулс. Қонуни бақои энергия.

Динамикаи релативӣ. Муодилаи ҳаракат барои мавриди релативӣ. Қонуни бақои энергия дар меҳаникаи релативӣ. Алоқамандии энергия ва импулс.

Ҳаракат дар майдони ҷозиба. Қонунҳои Кеплер. Қонуни ҷозибаи умумиҷаҳонӣ. Массаҳои инертӣ ва ҷозибавӣ. Энергияи ҷозибавӣ. Радиуси ҷозибавӣ. Масири ҳаракати сайёраҳо ва исботи қонунҳои Кеплер. Суръатҳои кайҳонӣ.

Мафҳум дар бораи импулс. Моменти импулс. Моменти қувва. Муодилаи моментҳо. Муодилаи ҳаракати системаи нуқтаҳои материалӣ. Мафҳум дар бораи маркази массаҳо.

Зарба. Зарбай гайриҷандирӣ мутлақ. Зарбай ҷандирӣ мутлақ. Қонунҳои бақои импулс ва энергия ҳангоми зарба. Зарбай гайримарказӣ.

Системаҳои сарҳисоби гайриинерсӣ. Ҳаракати пешравии системаи гайриинерсӣ. Қувваи инерсӣ. Вазн. Ҳодисаҳои камвазнӣ, бевазнӣ ва зиёдвазнӣ. Қувваҳои инерсӣ дар системаи гардон. Қувваи марказгурез. Қувваи Кориолис.

Ҳаракати ҷисмҳо ҳангоми мавҷуд будани соиш. Қувваи соиши хушк. Қувваи соиши тар.

Ҳаракати ҷисмҳои массаашон тағиیرёбанд. Муодилаи Мешерский. Қувваҳои реактивӣ. Формулаи Сиолковский.

Динамикаи ҷисми саҳт. Муодилаи ҳаракати ҷисми саҳт. Ҳаракати пешравии ҷисми саҳт. Ҳаракати давронии ҷисми саҳт. Моменти қувваҳои ҷуфт. Муодилаи асосии ҳаракати давронии ҷисми саҳт. Моменти инерсияи ҷисмҳои саҳт. Теоремаи Гюйгенс-Штейнер. Кори қувва ва энергияи

кинетикӣ ҳангоми ҳаракати давронии чисми саҳт. Энергияи кинетикии чисми саҳт дар ҳаракати ҳамвор. Моменти импулси чисми саҳти ҷархзананда. Қонуни бақои моменти импулс ҳангоми ҳаракати давронӣ. Тирҳои озоди гардиш. Гироскоп. Тадбиқи гироскоп.

Деформатсияи чисмҳои саҳт. Тавсифоти деформатсия. Деформатсияи мутлақ ва нисбӣ. Шиддати меҳаникӣ. Деформатсияи ёзиш. Деформатсияи фишориши арзӣ. Деформатсияи лағжиш. Қонуни Гук. Модули Юнг. Коэффициенти Пуассон. Модули лағжиш. Ҳудудҳои ҷандирӣ ва мустаҳкамӣ. Деформатсияи нарм (пластикӣ). Энергияи чисми ҷандираён деформатсиягардида.

Механикаи моеъҳо. Ҳусусиятҳои моеъҳо ва газҳо. Фишори моеъ. Қонуни Паскал. Пресси гидравликӣ. Фишори моеъ ба қаъри зарф. Қонуни Архимед. Гидродинамика. Ҳаракати сабитчараёни моеъҳо. Муодилаи Бернулли. Формулаи Торичелли. Тадбиқи қонуни бақои импулс дар мавриди ҷоришавии моеъҳо. Ҳаракати моеъии часпак. Ҳаракати ламинарӣ ва турбулентии моеъҳои часпак. Муодилаи Пуазейл. Ҳаракати чисм дар доҳили моеъии идеалӣ. Ҳаракати чисм дар доҳили моеъии часпак.

Лапишҳои меҳаникӣ. Тавсифоти лапиш. Лапишҳои гармоникӣ. Динамикаи лапиши гармоникӣ. Раққосаки пружинӣ. Раққосаки математикӣ. Раққосаки физикавӣ. Энергияи чисми лапишҳӯранда. Ҷамъи лапишҳо. Лапишҳои хомӯшшаванда. Лапишҳои маҷбури.

Мавҷҳои меҳаникӣ. Мавҷҳои тӯлӣ ва арзӣ. Суръати паҳншавии мавҷ. Муодилаи мавҷ. Интерференсияи мавҷҳо. Мавҷҳои истон. Дифраксияи мавҷҳо. Мавҷҳои садо. Тавсифоти садо. Суръати садо. Эффекти Доплер.

ФИЗИКАИ МОЛЕКУЛАВӢ

Муқаддима. Ҳадафи физикаи молекулавӣ. Ҳолатҳои агрегатии модда. Қувваҳои ҳамтаъсироти молекулавӣ. Алоқамандии хосиятҳои модда бо соҳтори атомӣ-молекулавии он. Зарурати тавсифоти статистикии системаҳои зарраҳои зиёд. Таносуби қонуниятҳои статистикӣ ва термодинамикӣ. Микроҳолатҳо ва макроҳолатҳои система ва муносибати байни онҳо.

Мафхумҳои асосии назарияи эҳтимолият. Теорема оид ба ҷамъ ва зарби эҳтимолиятҳо. Гази идеалӣ ҳамчун модели соддатарини системаи статистикӣ. Қимати миёнаи бузургиҳои дискретӣ. Қимати миёнаи бузургиҳои бефосила тағийрёбанда. Вобастагии қиматҳои миёна нисбат ба вақт ва маҷмӯъ дар ҳолати мувозинат. Гипотезаи эргодикӣ. Функцияи тақсимоти эҳтимолиятҳо. Тақсимоти Гаусс.

Холатхой макроскопӣ ва микроскопии система. Ҷойгиришавии молекулаҳои гази идеалӣ дар ҳаҷми додашуда. Ҳисоби эҳтимолияти он, ки дар ҳаҷми додашуда n молекула ҷойгиришад, агар дар тамоми ҳаҷм N молекула бошад. Таносуби асосии байни эҳтимолияти макроҳолат ва адади микроҳолатҳое, ки ба воситай онҳо макроҳолати додашуда воқеъӣ мегардад. Ҳолати мувозинат ҳамчун ҳолати эҳтимолтарин. Тамоил аз қимати миёна-флуктуатсия.

Мағҳуми тақсимшавии эҳтимолиятҳо ва хосиятҳои асосии тақсимоти биномӣ. Зичии мунтаҳами гази идеалӣ дар тамоми ҳаҷм чун ҳолати эҳтимолтарин. Флуктуатсия қимати миёнаи зичӣ дар қисматҳои алоҳидаи ҳаҷм ва вобастагии он ба бузургии ин қисматҳо.

Тақсимоти молекулаҳо мувофиқи суръаташон-тақсимоти Максвелл. Суръатҳои тавсифӣ дар тақсимоти Максвелл. Қимати миёнаи энергияи кинетикии ҳаракати пешравии молекулаҳо ва температура. Тақсимоти Максвелл барои суръатҳои нисбӣ. Санчиши таҷрибавии тақсимоти Максвелл.

Тавсифоти кинематикии ҳаракатҳои молекулавӣ: суръати миёна, қимати миёнаи басомади барҳӯрд, қимати миёнаи дарозии дави озод, буриши арзии газокинетикӣ ва дар таҷриба муайян кардани он.

Фишор. Муодилаи асосии назарияи молекулавӣ - кинетикии газҳои идеалӣ. Муодилаи Менделеев -Клапейрон. Қонунҳои таҷрибавии гази идеалӣ. Ченкуний фишор. Бузургиҳои молӣ ва хос.

Температура ва ченкуний он. Ҷисми термометрӣ ва бузургии термометрӣ. Термометрҳо. Шкалаи амалии байнамилалии температура.

Ҳаракати броунӣ, назарияи Эйнштейн-Смолуховский. Таҷрибаҳои Перрен. Дар таҷриба муайян кардани дойимию Болсман.

Тақсимшавии молекулаҳои газ дар майдони қувваҳои потенсиалӣ-тақсимоти Болсман. Формулаи барометрӣ. Атмосфераи сайёраҳо. Санчиши таҷрибавии тақсимоти Болсман. Таносуби байни тақсимотҳои Максвелл ва Болсман. Баробартақсимшавии энергия ба дараҷаҳои озод.

Усули термодинамикӣ ва муқоисаи он бо усули статистикӣ. Мувозинатии термодинамикӣ. Энергияи доҳилӣ. Кори система ба муқобили қувваҳои беруна. Миқдори гармӣ. Қонуни якуми термодинамика. Тадбиқи қонуни якӯми термодинамика барои муойинаи просесҳои изотермӣ; изобарӣ, изохорӣ, адиабатӣ ва политропӣ дар гази идеалӣ.

Гармиғунҷоиш. Гармиғунҷоиши газҳои идеалӣ ва тафтиши таҷрибавии он. Норасоиҳои назарияи классикии гармиғунҷоиш. Мағҳум оид ба назарияи квантии гармиғунҷоиш. Протсесҳои адиабатӣ. Протсесҳои политропӣ.

Энтропияи гази идеалӣ. Ҳисоби тағиیرёбии энтропия дар изопротессҳо. Энтропияи гази идеалӣ ҳамчун функсияи ҳолат. Алоқаи энтропия бо эҳтимолияти термодинамикӣ. Формулаи Болсман. Ҳосияти объективӣ доштани қонунҳои статистикӣ. Ҳисоб кардани тағиироти энтропия дар просессҳои бебозгашт.

Теоремаи якуми Карно. Қонуни дуюми термодинамика. Нобаробарии Клаузиус. Саҳми энтропия дар иҷрои кор.

Просессҳои баргаштпазир ва бебозгашт. Просессҳои мувозинатӣ ва ғайримувозинатӣ. Протесессҳои сиклӣ (даврӣ). Сикли Карно ва ККФ (коэффициенти кори фойданок)-и он. Теоремаи дуюми Карно. Миқёс (шкалаи)-и термодинамикии мутлақи температура. Потенсиалҳои термодинамикӣ ва шартҳои асосии устувории термодинамикӣ.

Газҳои реалӣ. Қувваҳои ҳамтаъсирот дар ҷисмҳои макроскопӣ. Тамоили ҳосияти газҳои реалӣ аз гази идеалӣ. Гузариш аз ҳолати газӣ ба ҳолати моеъгӣ. Изотермаҳои таҷрибавӣ. Конденсатсияи буғҳо. Буғи сер. Диаграммаи ҳолати системаи дуфазагӣ: буғ- моеъ. Гузаришҳои фазагӣ. Ҳолати критикӣ (бӯхронӣ). Муодилаи Клайперон-Клаузиус. Муодилаи Ван-дер-Ваалс. Маънои физикавии дойимиҳо дар муодилаи Ван-дер-Ваалс.

Эффекти Ҷоулу Томсон. Энергияи доҳилии газҳои реалӣ. Температураи инверсия. Моеъ гардонидани газҳо. Тарзҳои ҳосил кардани температураҳои паст.

Кинетикаи физики. Просессҳои интиқолӣ. Моянияти физикавии просессҳои интиқолӣ – диффузия, гармигузаронӣ ва соиши доҳилӣ. Ҳодисаҳои интиқол дар газҳо. Ифода намудани коэффициентҳои дифузия, гармигузаронӣ ва часпакӣ ба воситаи бузургихое, ки ҳаракати молекулаҳоро тавсиф медиҳанд. Вобастагии байни ин коэффициентҳо. Чен кардани коэффициентҳо.

Ҳодисаҳои физикавӣ дар газҳои тунук. Гармигузаронии система дар фишорҳои паст. Ҷоришавии молекулавӣ. Таъсироти молекулаҳои як газ ба гази дигар ҳангоми фишори паст. Ҷузъҳои техникаи вакуумӣ. Ҳодисаҳои интиқол дар ҷисмҳои саҳт. Ҳодисаҳои интиқол дар моеъҳо.

Хусусиятҳои ҳолати моеъгӣ. Модели моеъҳо. Ҳаракати ҳароратӣ. Тарангии саҳт. Таршавӣ. Формулаи Лаплас. Ҳодисаҳои капилларӣ. Фишори буғи сер ба саҳти қачи моеъ. Буғшавӣ ва ҷӯшиши моеъҳо. Маҳлулҳои моеъ. Фишори ҷузъии осмосӣ. Дар моеъҳо ҳал шудани газҳо. Омехтаи моеъҳо ва ҷӯшиши онҳо. Моддаҳои саҳтан фаъол. Адбсорбсия. Кристаллҳои моеъ ва соҳтори онҳо.

Ҷисмҳои саҳт. Ҳолати кристаллӣ ва аморфии ҷисмҳои саҳт. Ҷузъҳои соҳтори симметрии кристалҳо (тир, ҳамворӣ, марказ). Панҷараи фазовии

кристаллхо. Классификатсия кристаллхо. Типҳои физики панҷараи кристаллӣ. Классификатсияи кристаллхо аз рӯи симметрияи онҳо.

Системаҳои кристаллографӣ. Индексҳои ҳамвориҳо ва самтҳои кристаллографӣ. Чашмаки соддатарин (элементарӣ). Панҷараи кристаллии Браве. Нуқсҳо дар кристаллхо. Дислокатсия. Нуқсҳо ва мустаҳкамӣ. Гармиғунҷоиши кристаллхо. Энергияи потенсиалии ҳамтаъсироти кристалҳои ионӣ. Гудозиш ва саҳтшавӣ. Буғшавии чисмҳои саҳт. Диаграмаи ҳолати системаи сефазагӣ. Нуқтаи сегона. Гудохтаҳо. Диаграммаи гудозиш. Эвтектика. Гузаришҳои фазавии ҷинси дуюм. Ҳосияти гелий дар ҳолати моеъ.

ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ

Муқаддима. Нақши ҳамтаъсироти элекромагнитӣ дар табиат. Тавсифи умумии майдони элекромагнитӣ. Ҳомилони микроскопии зарядҳо. Заряди бунёдӣ ва инвариантнокии он. Қонуни баҳои заряд. Майдони электрии дойимӣ. Тасаввурот доир ба дойимӣ будани майдони электрӣ ва ҳудуди татбиқи он аз диди физика.

Қонуни Кулон. Санчиши таҷрибавии қонуни Кулон барои масофаҳои гуногун. Усули Кавендиш. Майдони электростатикӣ ва қонуни Кулон. Теоремаи Остроградский-Гаусс. Ба таври дифференсиалий ифода намудани қонуни Кулон.

Потенсиалий будани майдони электростатикӣ. Потенсиали заряди нуқтавӣ. Системаи зарядҳои нуқтавӣ ва мунтазам тақсим шудани зарядҳо. Муайян намудани майдони электрӣ тавассути потенсиал, қонуни Кулон ва теоремаи Гаусс.

Майдони электростатикӣ ҳангоми мавҷудияти ноқилҳо. Тақсимоти зарядҳо дар сатҳи ноқил. Майдон дар наздикиҳои сатҳи ноқил. Вобастагии зичии сатҳии зарядҳо аз қачии сатҳ.

Ҷамъшавии зарядҳои ноқил. Экранбасти металлӣ. Потенсиали ноқил. Фунҷоиши ноқили танҳо. Системаи ноқилҳо. Конденсаторҳо ва ғунҷоиши онҳо.

Майдони электростатикӣ ҳангоми мавҷуд будани диэлектрикҳо. Манзараи молекулавии қутбнокшавии диэлектрикҳо. Тавсифоти миқдории қутбнокшавӣ. Поляризатсияи диэлектрикӣ. Таъсири қутбнокшавӣ ба майдони электрӣ. Зарядҳои баста. Теоремаи электростатикии Гаусс ҳангоми мавҷуд будани диэлектрикҳо. Индуksия (ангеза)-и электрӣ ва нуғузпазирии диэлектрикӣ. Шиканиши хатҳои куввагӣ дар сарҳади ҳати ҳудудии диэлектрикҳо.

Энергияи майдони электростатикӣ. Энергияи ҳамтаъсироти зарядҳои алоҳида. Энергияи ҳамтаъсирот ҳангоми тақсимоти бефосилаи зарядҳо. Энергияи хусусӣ. Зичии ҳаҷмии энергияи майдони электрӣ. Энергияи майдони зарядҳои сатҳӣ. Энергияи ноқилҳои заряднок. Энергияи дипол дар майдони беруна. Қувваҳои ба заряди нуқтавӣ ва дипол таъсировар ва тақсимоти бефосилаи зарядҳо дар майдони электрӣ. Диэлектрикҳои қутбӣ ва гайрикутбӣ. Вобастагии нуғузпазирии диэлектрикӣ ба температура барои диэлектрикҳои қутбӣ. Маълумоти асосӣ дар бораи сегнетоэлектрикҳо ва пийезоэлектрикҳо.

Чараёни дойими и энергияи электрӣ. Майдони электрӣ ҳангоми мавҷуд будани чараёни дойимӣ. Қувваи электроҳаракатдиҳандаи беруна. Шакли дифференсиалии қонуни Ҷоул-Ленс. Кори чараён ва тавоноии вусъатёфта. Занҷирҳои хаттӣ. Қойдаҳои Кирхгоф. Чараёнҳо дар муҳитҳои бефосила. Заминвасла кардани хати нақл.

Ноқилияти энергияи электрӣ. Табиати ҳомилони заряд дар металл. Назарияи классикии ноқилиятаи мушкилоти он. Вобастагии ноқилиятаи температура, фавқунноқилията. Мағҳум дар бораи назарияи минтақавии (зонагии) чисми сахт. Ба қисмҳо ҷудошавии савияҳои энергетикӣ ва пайдошавии минтақаҳо. Минтақаҳои энергетикии металлҳо, нимноқилҳо ва диэлектрикҳо. Ноқилияти хусусии нимноқилҳо. Ноқилияти электронӣ ва суроҳӣ. Донорҳо ва аксепторҳо. Вобастагии ноқилиятаи нимноқилҳо аз температура. Фарқи потесиалҳои тамосӣ. Таъсироти ростгардонии тамоси нимноқилӣ. Диод ва транзистори нимноқилӣ. Мағҳум дар бораи микроэлектроника.

Қувваи термоэлектроҳаракатдиҳанда, эффекти Пелтие ва эффекти Томсон. Ноқилияти чисмҳои сахти ғайриметаллӣ. Механизми ноқилияти электролитҳо. Вобастагии ноқилияти электролитҳо ба температура. Ноқилияти электрии газҳо. Ионизатсия ва рекомбинатсияи ионҳои газ. Тармаи ионӣ. Навъҳои асосии таҳлияи газҳо. Ҳолати плазмагии модда. Эмиссияи термоэлектронӣ.

Майдони магнитии дойимӣ. Қонуни ҳамтаъсироти ҷузъҳои чараён (Қонуни Био-Савар-Лаплас, Ампер) ва ба майдон алоқаманд будани ин таъсирот. Табиати релативии майдони магнитӣ. Қонуни Био-Савар-Лаплас. Вектори индуксияи магнитӣ. Қонуни Ампер. Теорема оид ба сиркулятсияи вектори индуксияи магнитӣ дар ҳолати муқимӣ (статсионарӣ). Хислати гирдпеч (гирдбод) доштани майдони магнитӣ.

Майдони магнитӣ ҳангоми мавҷуд будани магнетикҳо. Майдони магнитии элемент (ҷузъ)-и чараён. Механизми магнитнокшавӣ. Чараёнҳои молекулавии ҳаҷмӣ ва сатҳӣ ҳамчун тасаввуроти моделӣ барои муҳити бефосила. Шадидияти майдони магнитӣ. Майдони доҳили магнетик.

Магнитҳои дойимӣ. Шарти ҳудудӣ барои векторҳои майдон. Дар дохили магнетикҳо чен кардани нуфузпазирии магнитӣ, индуксия ва шадидияти майдон. Экранбасти магнитӣ.

Энергияи майдони магнитии контурҳои ҷараёндор. Энергияи майдони магнитӣ ҳангоми мавҷуд будани магнетикҳо. Зичи энергияи майдони магнитӣ. Индуктивият. Энергияи магнетик дар майдони магнитии беруна.

Қувваҳои ҳамтаъсироти майдони магнитӣ ва майдони ҷараён. Қувваи Лоренс. Қувваҳо ва моменти қувваҳое, ки ба моменти магнитӣ таъсир меқунанд. Қувваҳои ҳаҷмие, ки ба магнетики фишурдашавандა таъсир меқунанд. Ҳисобу китоби ин қувва тавассути энергияи ҳамтаъсирот.

Магнетикҳо. Диамагнетикҳо ва парамагнетикҳо. Механизми магнитнокшавӣ. Табиати диамагнетизм, теоремаи ларморӣ. Вобастагии нуфузпазирии парамагнитӣ ба температура. Қонуни Кюри. Ферромагнетизм. Ҳалқаи гистерезис. Вобастагии хосияти феромагнетикӣ ба температура. Доменҳо. Сарҳади байни доменҳо. Механизми аз нав магнитнокшавӣ. Мағхуми антиферромагнетизм, ферромагнетизм ва резонансзои ферромагнетӣ. Эффектҳои гиромагнитӣ.

Индуксияи электромагнитӣ ва ҷараёнҳои тағийирёбандай қазидойимӣ. Индуксияи ҷараён дар ноқилҳои ҳаракатманд. Қонуни индуксияи электромагнитии Фарадей. Занцирҳои ҷараёни тағийирёбандай қазидойимӣ. Занцир бо манбаи ҚЭХ-и тағийирёбандай беруна. Муқовимат, ғунҷоиш ва индуктивият. Муқовимати пурраи занцири ҷараёни тағийирёбандана. Усули диаграммаҳои векторӣ ва амплитудаҳои комплексӣ. Ҳисобу китоби занцирҳои магнитӣ. Кор ва тавононии ҷараёни тағийирёбандана. Принсипи кори муҳаррикҳои ҳамзамонӣ (синхронӣ) ва гайриҳамзамонӣ (асинхронӣ).

Ҷараёнҳои Фуко. Резонанс дар занцири ҷараёни тағийирёбандана.

Занцирҳо бо назардошти индуксияи тарафайн. Трансформаторҳо ва автотрансформаторҳо.

Маълумоти асосӣ дар бораи ҷараёни сефазавӣ. Бартарии татбиқи ҷараёни сефазавӣ дар техника ва нақли энергияи электромагнитӣ.

Маълумоти асосӣ дар бораи скин-эффект, қонунҳои скин-эффект, таъсироти скин-эффект ба муқовимати омӣ ва индуктивияти ноқилҳо, истифодаи скин-эффект дар техника.

Муодилаҳои Максвелл ва хосиятҳои асосии мавҷҳои электромагнитӣ. Ҷараёни кӯчишӣ. Системаи муодилаҳои Максвелл ва маънои физикавии муодилаҳои алоҳидаи он. Қонуни баҳои энергияи

майдони электромагнитӣ. Зичии сели энергияи электромагнитӣ. Вектори Умов-Пойтинг. Ҳаракати энергияи электромагнитӣ ба самти хати нақл.

Маълумоти асосӣ дар бораи афканиши мавҷҳои электромагнитӣ. Тавсифоти майдони электромагнитии осциллятори хаттӣ. Мавҷҳои электромагнитии ҳамвор дар вакуум. Векторҳои майдони мавҷ ва муносабати байни онҳо. Суръати фазавӣ. Зичии сели энергияи мавҷ. Татбиқи мавҷҳои электромагнитӣ.

Инвариантнокии муодилаҳои Максвелл нисбат ба табдилоти Лоренс ҳамчун ифодаи дуруст будани принципи нисбият барои ҳодисаҳои электромагнитӣ.

ПРАКТИКУМИ ФИЗИКӢ

Практикум аз физикаи умумӣ ба донишҷӯён имконият медиҳад, ки аз як тараф дар таҷриба дурустии қонунҳои физикаро санҷанд, аз тарафи дигар, тарзи таҷрибагузаронӣ ва хулосабарориро ёд гиранд. Танҳо дар таҷриба донишҷӯ ба моҳияти таҷрибаи физикӣ сарфаҳм меравад. Ҳангоми ичрои корҳои лабораторӣ донишҷӯ инчунин ба тарзи истифодабарии асбобҳои физикавӣ шинос мегардад. Ин хусусиятҳо дар оянда барои гузаронидани тадқиқоти илмӣ, ба ҳар як донишҷӯ зарур мешаванд. Бинобар ин донишҷӯ корҳои лабораториро бояд ҳатман бо тайёрии пухта ва соғдилона ичро намояд.

НОМГӮИ МАВЗӰҲОИ НАМУНАВИИ КОРҲОИ ЛАБОРАТОРИ

4. Механика

қойидаҳои ичро кардани корҳои лабораторӣ ва техникаи бехатарӣ; муайян кардани хатоҳои андозагири;

кори лаборатории № 1. Муайян кардани андоза ва зичии чисмҳое, ки шакли геометрии дуруст доранд;

кори лаборатории № 2. Омӯхтани қонунҳои кинематика ва динамикаи ҳаракати пешравӣ дар мошини Атвуд;

кори лаборатории № 3. Омӯхтани кинематикаи ҳаракати пешравӣ дар мошини Атвуд;

кори лаборатории № 4. Омӯхтани зарбаи чандирии чисмҳо

кори лаборатории № 5. Муайян намудани қувваи муқовимат ҳангоми бо путк қӯфтани сутун;

кори лаборатории № 6. Муайян намудани зариби часпакии моеъҳо бо усули Стокс;

кори лаборатории № 7. Омӯхтани лапишҳои хомӯшшаванда бо ёрии раққосаки моил;

кори лаборатории № 8. Тадқиқи қонуни асосии динамикаи ҷархиши чисми сахт;

кори лаборатории № 9. Омӯхтани динамикаи ҳаракати ҷархзанӣ дар раққосаки Обербек;

кори лаборатории № 10. Омӯхтани раққосаки Максвелл;

кори лаборатории № 11. Муайян кардани моменти инерсияи ҷисмҳо бо методи лапишҳои тобхӯрӣ;

кори лаборатории № 12. Омӯхтани лаппиши раққосаки физикавӣ;

кори лаборатории № 13. Омӯхтани лаппишҳои раққосаки универсалий;

кори лаборатории № 14. Омӯхтани пресесияи гироскоп;

кори лаборатории № 15. Муайян кардани модули Юнг дар мавриди деформатсияи ҳамиш;

кори лаборатории № 16. Муайян кардани суръати садо дар ҳаво бо методи мавчи истон.

2. Физикаи молекулавӣ

Қоидҳои техникаи бехатар;

Кори лаборатории № 1. Омӯзиши усулҳои статистикаи таҳлили маълумоти таҷрибавӣ;

Кори лаборатории № 2. Санчиши қонунҳои гази идеалий;

Кори лаборатории № 3. Муайян кардани событи болсман;

Кори лаборатории № 4. Муайян кардани c_p / c_v барои ҳаво бо методи клеман ва дезорм;

Кори лаборатории № 5. Муайян кардани гармиғунҷоиши хоси моеъ;

Кори лаборатории № 6. Муайян кардани гармиғунҷоиши хоси ҷисмҳои саҳт;

Кори лаборатории № 7. Муайян кардани зариби васеъшавии тӯлии ҷисмҳои саҳт;

Кори лаборатории № 8. Муайян кардани зариби васеъшавии ҳаҷмии моеъҳо бо усули зарфҳои пайваст;

Кори лаборатории № 9. Муайян кардани гармии хоси буғшавии об;

Кори лаборатории № 10. Муайян кардани зариби часпакии моеъҳо бо ёрии вискозиметри найчагӣ;

Кори лаборатории № 11. Муайян кардани намии ҳаво;

Кори лаборатории № 12. Омӯзиши ҳодисаҳои интиқол дар газҳо;

Кори лаборатории № 13. Ченкунии зариби гармиғузаронии ҷисмҳои саҳт бо ёрии калориметр;

Кори лаборатории № 14. Муайян кардани тағийирёбии энтропия дар системаҳои реалӣ;

Кори лаборатории № 15. Омӯзиши қувваи таъсири мутақобилаи байни атомҳо дар панҷараи кристалӣ.

6. Электр ва магнетизм

Элементҳои асосии занчири электрӣ ва техникаи бехатарӣ;

Кори лаборатории № 1. Омӯхтани майдони электростатикӣ;

Кори лаборатории № 2. Чен кардани ғунҷоиши конденсатор бо ёрии галванометри балластикӣ;

Кори лаборатории № 3. Бо усули кӯпрукча муайян кардани ғунҷоиши конденсатор;

Кори лаборатории № 4. Омӯхтани поляризатсияи диэлектрикҳо;

Кори лаборатории № 5. Бо усули кӯпрукча муайян кардани муқовимат;

Кори лаборатории № 6. Муайян кардани муқовимати хоси ноқил;

Кори лаборатории № 7. Дараҷабандии ваттметр ва бо ёрии амперметр ва волтметр муайян кардани муқовимат;

Кори лаборатории № 8. Бо ёрии муқовимати маълум муайян кардани кувваи электроҳаракатдиҳандаи манбайи ҷараён;

Кори лаборатории № 9. Омӯхтани вобастагии иқтидор ва коэффициенти кори фойиданок ба борбаст;

Кори лаборатории № 10. Омӯхтани амали ростгардони нимноқили;

ва гирифтани тавсифоти волт-амперии он;

Кори лаборатории № 11. Муайян кардани бузургии заряди; элементарӣ (бунёдӣ) дар асоси ҳодисаи электролиз;

Кори лаборатории № 12. Бо ёрии тарозу муайян кардани индуксияи майдони магнитӣ;

Кори лаборатории № 13. Муайян кардани ташкилдиҳандаи уфуқии шадидияти майдони магнитии Замин;

Кори лаборатории № 14. Омӯхтани занчири ҷараёни тағиyrёбанд;

Кори лаборатории № 15. Омӯхтани осциллографи электронӣ.

НОМГӮИ МАВЗӰҲОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ АМАЛӢ

2. Механика

17. Кӯчиш. Суръати миёна ва лаҳзавӣ. Шитоб. Ҳаракати субитшитоб. Ҳалли масъалаҳо.
18. Шитоби нормалӣ ва тангенсалӣ. Суръати хаттӣ. Суръати кунҷӣ. Шитоби хаттӣ. Шитоби кунҷӣ.
19. Қонунҳои Нютон ва татбиқи онҳо. Импулси чисм. Ҳалли масъалаҳо.
20. Кори механикӣ. Энергия механикӣ ва намудиҳои онҳо. Иқтидор. Ҳалли масъалаҳо.

21. Қонуни бақои энергия, импулс, моменти импулс ва татбиқи онҳо. Ҳалли масъалаҳо.
22. Табдилоти Галилей ва Лоренс. Постулатҳои Эйнштейн. Алоқамандии энергия ва импулс.
23. Қонунҳои Кеплер. Ҳисобу китоби суръатҳои кайҳонӣ. Ҳалли масъалаҳо.
24. Ҳисобу китоби қунуни нигаҳдории энергия ва импулс ҳангоми зарбаи чандир ва гайричандир. Ҳалли масъалаҳо.
25. Татбиқи қувваи инертионӣ дар системаи гардон (Қувваи Кариолис). Ҳалли масъалаҳо.
26. Муодилаи Мишерский. Формулаи Сиолковский. Ҳалли масъалаҳо.
27. Маънидодқунии моменти қувва ва моменти инерсияи чисм. Татбиқи теоремаи Штейнер. Гироскоп. Ҳалли масъалаҳо.
28. Намудҳои деформатсия. Ҳалли масъалаҳо.
29. Татбиқи муодилаи бефосилагӣ ва Бернулӣ. Ҳаракати ламинарӣ ва турбilentӣ.
30. Лаппишҳои озоди бардавом. Лаппишҳои озоди хомӯшшаванда. Лаппишҳои маҷбури. Ҳалли масъалаҳо.
31. Муодилаи мавҷӣ. Интерференсия ва дифраксияи мавҷҳо. Ҳалли масъалаҳо.
32. Ҳосиятҳои садо. Эффекти Доплер.

АДАБИЁТ

1. Бобоев Т. Механика: китоби дарсӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ, Д: Маориф, 2016.- 320 с.
2. Бобоев Т., Садуллозода Ҳ., Ақдодов Д.М. Физикаи умумӣ, Ҷилди 1, Душанбе 2019, Матбааи ДМТ, 320 с.
3. Бобоев Т. Асосҳои физикии механика: китоби дарсӣ, Д:Собириён,2012.143 с.
4. Бобоев Т. Механика: китоби дарсӣ, Д: Маориф ва фарҳанг, 2005.- 268 с.
5. Низомов З. Физикаи молекулавӣ. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ. Душанбе, ПРОМЭКСПО, 2017. 600 с.
6. Фриш С.Э., Тиморева А.В. Курси физикаи умумӣ. Ҷилди 1. Ва 2- Столинобод: Нашиёти давлатии адабиёти таълимӣ-педагогии Тоҷикистон, 1961- 505 с.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Физикаи молекулавӣ”

Муқаддима. Ҳолатҳои агригатии модда. Ҳусусиятҳои асосии онҳо. Ҳалли масъалаҳо. Элементҳои комбинаторика. Теоремаҳои ҷамъ ва зарбкунии эҳтимолиятҳо, эҳтимолияти шартӣ. Ҳалли масъалаҳо.

Тағйирёбандаҳои тасодуфии дискретӣ. Қонуни тақсимоти тасодуфии дискретӣ. Интизории математики ва дисперсия. Ҳалли масъалаҳо.

Дарозии дави озоди молекулаҳо. Фишор ва воҳидҳои он. Ченкуни фишор. Ҳалли масъалаҳо.

Исбот намудани назарияи молекулавӣ-кинетикии газ идеалиӣ. Ҳалли масъалаҳо. Санчиши таҷрибавии тақсимоти Максвелл. Ҳалли масъалаҳо.

Раванди политропӣ. Ҳалли масъалаҳо.

Усулҳои таҷрибавии муайянкуни гармиғунҷоиши. Ҳалли масъалаҳо.

Соҳт ва принципи кории муҳарики ҳароратӣ.

Маънои статистикии энтропия. Ҳалли масъалаҳо.

Тарзи маънидодкунии потенсиалҳои термодинамикӣ. Ҳисботи шарти устувории система. Ҳалли масъалаҳо.

Муқоисаи изотермаҳои таҷрибавӣ бо изотермаҳои Ван-дер-Ваалс. Ҳалли масъалаҳо.

Эффекти интегралии Ҷоул-Томсон.

Тарзи маънидодкунии маънои физикии коэффицентҳои диффузия, часпакӣ ва гармиғузаронӣ.

Хосиятҳои физикии об. Киристалҳои моеъ. Ҳалли масъалаҳо.

Хосиятҳои механикии ҷисмҳои саҳт. Ҳалли масъалаҳо.

АДАБИЁТ

1. Низомов З. Физикаи молекулавӣ. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олиӣ. Душанбе, ПРОМЭКСПО, 2017. 600 с.
2. Фриш С.Э., Тиморева А.В. Курси физикаи умумӣ. Ҷилди 1. Ва 2-Сталинобод: Нашриёти давлатии адабиёти таълимӣ-педагогии Тоҷикистон, 1961- 505 с.
3. Сайдуллоева М. Механика, физикаи молекулярӣ ва термодинамика.-Душанбе: Маориф, 1984.- 324 с.
4. Трофимова Т.И. Курс физики. М.: Высшая школа, 2010.-478 с.
5. Детлаф А.А., Яворский Б .М. Курс физики. М.: Высшая школа, 2009.
6. Яворский Б.М., Пинский А.А. Основы физики. т.1,2, М.: Наука, 2009
7. Тлеснин Р.В. Молекулярная физика. Учеб. пособие для университетов. М.Высшая школа. 1973, 360 с.

8. Матвеев А.Н. Молекулярная физика: Учеб. пособие для студентов вузов /А.Н. Матвеев.- 3-е изд.- М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и образование», 2006.-360 с.- (Классический университетский учебник.)
9. Кикоин И.К., Кикоин А.К. Молекулярная физика. М.Наука. 1976, 559 с.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Электр ва магнетизм”

Электришавӣ. Қонуни бақои заряд. Қонуни Кулон. Ҳалли масъалаҳо. Шадидияти майдони электрӣ. Ҳалли масъалаҳо. Адабиёт: 8(саҳ105-118). Принципи суперпозитсияи майдонҳо. Ҳалли масъалаҳо. Ҳисоби кори кӯҷондани заряд дар майдони якчинса ва ғайриякчинсаи электростатикӣ. Ҳисоб кардани фарқи потенциалҳо ба воситаи шадидият. Ҳалли масъалаҳо. Исбот намудани ҳодисаи қубнокшавии диэлектрикҳо. Ҳалли масъалаҳо. Моҳияти ғунҷоиши электрӣ ва маънои физикии он. Пайвасти конденсаторҳо. Энергияи майдони электростатикӣ. Ҳалли масъалаҳо. Татбиқи қонунҳои ҷараёни электрии доимӣ ва қойидаҳои Кирхгоф барои занҷирҳои электрӣ. Ҳалли масъалаҳо. Ғаҳмондани механизми гузаронидани ҷараёни электрӣ дар ноқилияти металӣ, нимноқилҳо, мосъҳо ва газҳо. Қонунҳои Фарадей оиди электролиз. Ҳалли масъалаҳо. Татбиқи қонуни Био-Савар-Лаплас барои ҷараёнҳои даврӣ, росхата ва ғайра. Ҳалли масъалаҳо. Сели магнитӣ. Теоремаи Гаусс барои вектори индуксия. Кори кӯҷондани ноқил ва контури ҷараёндор дар майдони магнитӣ. Ҳалли масъалаҳо. Тарзи маънидодкуни индуксияи электромагнитӣ ва ҳодисаи худиндуксия. Энергияи майдони магнитӣ. Ҳалли масъалаҳо. Қонуни Ом барои ҷараёни тағйирёбанд. Ҳалли масъалаҳо. Асосҳои физикии пайдоиши ҳосияти магнитии моддаҳо. Нуқтаи Кюри. Маънои физикии муодилаҳои Максвелл. Ҷамъбости пурраи ин муодилаҳо дар намуди дифференсиалиӣ ва интегралӣ. Ҳосил намудани майдони электромагнитӣ. Лаппишҳои озоди бардавоми электромагнитӣ. Лаппишҳои озоди ҳомӯшшаванда. Лаппишҳои маҷбурии электромагнитӣ. Ҳалли масъалаҳо. Паҳншавии майдони электромагнитӣ. Ҳосил кардани мавҷҳои электромагнитӣ. Энергияи мавҷҳои электромагнитӣ. Шкалаи мавҷҳои

АДАБИЁТ

1. Бобоев Т. Механика: китоби дарсӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, Д: Маориф, 2016.- 320 с.
2. Бобоев Т., Садуллозода Ҳ., Ақдодов Д.М. Физикаи умумӣ, Ҷилди 1, Душанбе 2019, Матбааи ДМТ, 320 с.
3. Бобоев Т. Асосҳои физикии механика: китоби дарсӣ, Д:Собириён,2012.143 с.
4. Бобоев Т. Механика: китоби дарсӣ, Д: Маориф ва фарҳанг, 2005.- 268 с.
5. Низомов З. Физикаи молекулавӣ. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ. Душанбе, ПРОМЭКСПО, 2017. 600 с.
6. Фриш С.Э., Тиморева А.В. Курси физикаи умумӣ. Ҷилди 1. Ва 2- Столинобод: Нашиёти давлатии адабиёти таълимӣ-педагогии Тоҷикистон, 1961- 505 с.
7. Сайдуллоева М. Механика, физикаи молекулярӣ ва термодинамика.- Душанбе: Маориф, 1984.- 324 с.
8. Сайдуллоев Ҳ., Холов М., Ҳочаҳонов И. Механика, физикаи молекулярӣ ва асосҳои термодинамика.- Душанбе: 2000.- 174 с.
9. Сборник задач по общему курсу физики. М. «Наука»Изд.9-е., 1979.-351 с.
10. Сайдуллоэда Ҳ., Ақдодов Д.М. Электр ва магнетизм. Душанбе «ДМТ» - с.2011., 262 с.
11. Ҷамолов М., Каримов С.Н., Раҳимов Ф. Курси физикаи умумӣ. Ҳодисаҳои электромагнитӣ. Душанбе «ДДМТ» - с. 2003.
12. Сайдуллоева М. Электродинамика – Душанбе, «Маориф» с. 2000.
13. Ҳ.Маҷидов. Асосҳои электродинамика. Оптика ва физикаи атомӣ. «Эр-граф», Душанбе, с.2007, 425 саҳ.
14. Матвеев А.Н. Механика и теория относительности. СПб., М.: Издательство «Лань», 2010.-432 с.
15. Стрелков С.П.Механика: Учеб. Пособие М.Наука. 1975.- 559с.
16. Савельев И.В. Курс физики. Т. 1-3. СПб., М.: Издательство «Лань», 2008
17. Трофимова Т.И. Курс физики. М.: Высшая школа, 2010.-478 с.
18. Детлаф А.А., Яворский Б .М. Курс физики. М.: Высшая школа, 2009.
19. Яворский Б.М., Пинский А.А. Основы физики. т.1,2, М.: Наука, 2009
20. Тлеснин Р.В. Молекулярная физика. Учеб. пособие для университетов. М.Высшая школа. 1973, 360 с.
21. Матвеев А.Н. Молекулярная физика: Учеб. пособие для студентов вузов /А.Н. Матвеев.- 3-е изд.- М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и образование», 2006.-360 с.- (Классический университетский учебник.)

22. Кикоин И.К., Кикоин А.К. Молекулярная физика. М.Наука. 1976, 559 с.

**Барномаи таълимӣ
аз фанни “Электротехника ва электроника”
Тавсифи муҳтасари фан**

Электротехника ва электроника мақоми фанни ҳатмиро касб карда, дар ташаккулёбии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландихтисос мавқеи яке аз фанҳои асосӣ (базавӣ)-ро ишғол намудааст. Фан ба қисми фанҳои касбии барномаи асосии таълимӣ барои тайёр кардани бакалаврҳо аз рӯи ихтисоси «31040200 – радиофизика ва электроника» тааллуқ дорад ва омӯзиши он ҳатмӣ мебошад.

Мақсади омӯзиши фан ин васеъ гардонидани доираи фаҳмиши донишҷӯ оиди маълумоти пурра нисбат ба стабилизаторҳои ҷараёни тағирёбанда, диодҳо, тиристорҳо, машинаҳои ҷараёнҳои доимӣ ва татбиқи онҳо дар технологияи муосири ҳозира, инкишоф додани қобилияту маҳорати касбии донишҷӯ ҳангоми ширкат варзидан дар сӯҳбату музокираҳо, семинарҳо, конференсу симпозиумҳои ба масъалаҳои гуногуни соҳаи технологияи телевизионӣ мебошад

Номгӯи боб. мавзӯъҳои фан

- Маълумоти умумӣ дар бораи электротехника.
- Тарзи ҳосил намудани ҚЭҲ – тағирёбанда
- Занчири электрикӣ. Қонуни асосии назарияи занцирҳои электрикӣ
- барои қитъаи занцир. Қонуни Ом барои ҷараёни доимӣ
- Қонуни Ом барои занчири сарбаст. Қонуни умумии Ом.
- Асбобҳои барқчиқунанд. Қонунҳои Кирхгоф
- Методҳои таҳдили занцирҳои электрикӣ
- Занчири электрикӣ ҷараёни тағирёбанда
- Ҷараёни сефаза
- Тавоноии системаҳои сефаза
- Пайвасти ситорагии манбаи таъминот
- Трансформатор.
- Мошинҳои асинхронӣ ва синхронӣ.

АДАБИЁТ

1. Данилов И.Л., Иванов П.М. Общая электротехника с основами электроники.–М.: Высшая школа. – 2000. – 752 с.
2. Евдокимов Ф. Е. Теоретические основы электротехники.–М.: Высшая школа, 1999. – 496 с.

3. Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника.–М.: Высшая школа, 2003. – 542 с.
4. Лоторейчук Е.А. Теоретические основы электротехники.–М.: Высшая школа. – 2000. – 224 с.
5. Третьяк Г.М., Тихонов Ю.Б. Электрические цепи переменного тока: Учебное пособие. – Омск: Изд-во СибАДИ, 2004. – 84 с.
6. Аллен, Ф. Электронные схемы с переключаемыми конденсаторами / Ф. Аллен, Э. Санчес-Синенсио. – М.: Мир, 1989.
7. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники: учебник для энергетических и электротехнических вузов и факультетов / Л.А. Бессонов. – М.: Высш. шк., 1964. – 780 с.: ил.
8. Белоус, А.И. Биполярные микросхемы для интерфейсов систем автоматического управления / А.И. Белоус, О.Е. Блинков, А.В. Силин. – Л.: Машиностроение, 1990. – 272 с.: ил.
9. Быстров, Ю.А. Электронные приборы для отображения информации / Ю.А. Быстров, И.И. Литвак, Г.М. Персианов. – М.: Радио и связь, 1985. – 240 с.: ил.
10. Будинский, Я. Логические цепи в цифровой технике: [пер. с чешск.] / К. Юнга, под ред. Б.А. Калабекова. – М.: Связь, 1977. – 392 с.: ил.
11. Головин, Ю.И. Введение в нанотехнику / Ю.И. Головин. – М.: Машиностроение, 2007. – 496 с.: ил.
12. Гутников, В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах / В.С. Гутников. – Л.: Энергоатомиздат, 1988. – 304 с.: ил.
13. Гилмор, Ч. Введение в микропроцессорную технику: [пер. с англ.] / Ч. Гилмор. – М.: Мир, 1984. – 334 с.: ил.
14. Гук, М. Аппаратные интерфейсы ПК / М. Гук. – СПб.: Питер, 2002.
15. Гусев, В.Г. Электроника: учебное пособие для приборостроительных специальностей вузов / В.Г. Гусев, Ю.М. Гусев. – 2-е изд.– М.: Высшая школа, 1991. – 662 с.

Барномаи таълимӣ
аз фанни “Қисмҳои мошинҳо (асбобҳо) ва асосҳои тарҳрезӣ”
барои ихтисоси 1 - 54 01 01 04 - Метрология, стандартикунонӣ ва
сертификатсия (саноати сабук)

Тавсифи муҳтасари фан

Қисмҳои мошинҳо (асбобҳо) ва асосҳои тарҳрезӣ - баркарор намудан ва истифода бурдани дониши пайваста оид ба конструксия ва истифодаи

мошинҳо ва татбики донишу малакаҳои бадастоварда барои омузиши фанро дар бар мегирад.

Номгӯи боб/мавзӯъҳои фан

- критерияҳои асосии коршоямии ҳангоми ҳисоби ҷузъиёти мошинҳо
- пайвастҳои ҷудошаванд
- пайвастҳои ҷудошаванд
- тартиботи механики
- тартиботҳои дандонагии силиндрӣ
- ҳисоби тартиботи силиндрӣ ростдандон
- ҷарҳҳои дандонагии силиндрӣ бо дандонаҳои уреб ва шевронӣ
- тартиботҳои дандонагии маҳрутӣ
- тартибот бо наварди морпеч
- тартиботи тасмагӣ
- тартиботҳои занцириӣ

Васоити таълимӣ ва таъминоти техникии фан

Дастурҳои таълимию методӣ, компьютери фардӣ, проектор, тахтаи электронӣ.

АДАБИЁТ

1. Инженерная 3D-компьютерная графика: учебник и практикум для академического бакалавриата [Электронный ресурс] /А.Л. Хейфец [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп - Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: <http://www.biblio-online.ru>
2. Гулиа, Н.В. Детали машин [Электронный ресурс] : учебник / Н.В. Гулиа, В.Г. Клоков, С.А. Юрков. — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2013. — 416 с.
3. Тюняев А. В. Детали машин [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие / Тюняев А. В., Звездаков В. П., Вагнер В. А. — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2013. — 732с
4. Андреев, В.И. Детали машин и основы конструирования. Курсовое проектирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Андреев, И.В. Павлова. — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2013. — 352 с.
5. Механические системы специальных устройств : учеб. : в 3 т. / Н. И. Галибей, Н. В. Василенко, И. П. Бернацкий и др. ; ред. Н. И. Галибей. – М. : Высш. шк., 2005.
6. Леликов, О. П. Основы расчета и проектирования деталей и узлов машин : конспект лекций по курсу «Детали машин» / О. П. Леликов. – М. : Машиностроение, 2004. – 440 с.
7. Решетов, Д. Н. Детали машин / Д. Н. Решетов. – М. : Машиностроение, 1989. – 600 с.

**Барномаи таълимӣ
аз фанни “Автоматикунии ченкуниҳо, назорат ва озмоиш”**

Тавсифи муҳтасари фан

Автоматикунии ченкуниҳо, назорат ва озмоиш - дар нақшаҳои таълимии иҳтиёси Метрология, стандартикунонӣ ва сертификатсия факултети физика мақоми фанни ҳатмиро қасб карда, дар ташаккулӯбии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландиҳтинос мавқеи яке аз фанҳои асосиро ишғол намудааст.

Салоҳиятҳое, ки дар донишҷӯ зимины азхуднамоии фанни мазкур бояд ташаккул ёбанд

- истилоҳи «автоматикунонӣ» маҷмӯи воситаҳои методӣ, техникӣ ва барномавиро дар назар дорад, ки раванди ченкуниро бидуни иштироки бевоситай инсон таъмин мекунанд. Автоматикунонӣ яке аз самтҳои асосии тараққиёти илму техника мебошад.
- дар асоси талаботҳои стандарти таълимӣ тартиб дода шуда, дар он маълумоти мушаххас оид ба мақсад вазифаи фан, омода соҳтан барои ҳалли масъалаҳои оиди корҳои ташкилий, илмӣ ва техникӣ ҳангоми автоматикунони ченкуниӣ, назорат ва озмоиш мебошад.

Номгӯи боб/мавзӯъҳои фан

- мақсад ва вазифаҳои автоматикунонӣ
- автоматикунони равандҳои ченкуниӣ
- соҳти нақшаҳои умумии равандҳои ченкуниӣ ва назорат
- принсипҳои асосии соҳтани асбобҳои автоматии идоракуний
- унсурҳои асосии таъмини техникии системаҳои автоматии андозагирий ва идоракуний
- табдилдиҳандаҳои ченкунии параметрӣ
- асбобҳои автоматии ченкуниӣ бо муқоисаи яккаю дукарата маркетингӣ.

АДАБИЁТ

1. Пейч, Л.И. LabVIEW для новичков и специалистов / Л.И. Пейч, Д.А. Точилин, Б.П. Поллак. – М. : Горячая линия – Телеком, 2004. – 384 с.
2. Демирчяна, К.С. Использование виртуальных инструментов LabVIEW / под ред. К.С. Демирчяна, В.Г. Миронова. – М. : Солон-Р; Радио и связь; Горячая линия – Телеком, 1999. – 268 с.

3. Учебный курс LabVIEW Express. Базовый курс 1. – М. : National Instruments Corporation, 2003. – 354 с. (Электронная копия ni.com; WWW.labview.ru).

4. Дивин, А.Г. Автоматизация измерений, контроля и испытаний : лабораторный практикум. Ч. 1 : Основы работы в программной среде LabVIEW // А.Г. Дивин, В.М. Жилкин, А.Д. Свириденко. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. – 44 с. П

Барномаи таълимӣ аз фанни “ Банақшагирӣ ва ташкили таҷриба”

Тавсифи мухтасари фан

Банақшагирӣ ва ташкили таҷриба - дар нақшаҳои таълимии ихтисоси Метрология, стандартикунонӣ ва сертификатсия факултети физика мақоми фанни ҳатмиро қасб карда, дар ташаккулёбии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландиҳтисос мавқеи яке аз фанҳои асосиро ишғол намудааст.

Салоҳиятҳое, ки дар донишҷӯ зимни азхуднамоии фанни мазкур бояд ташаккул ёбанд

- дар асоси талаботҳои стандарти таълимӣ тартиб дода шуда, дар он маълумоти мушаххас оид ба банақшагирӣ ва ташкили таҷриба талаботҳо ба гузаронидани таҷрибаву озмоишҳо, намудҳои озмоишу таҷрибаҳо ва ба туфайли он муайян намудани сифати маҳсулот, ва ҷавобгуй будани маҳсулот ба талаботҳои техникӣ дар намуди том дода мешавад.
- вазифаи омӯхтани фан аз он иборат аст, ки донишҷӯён оид ба банақшагирӣ ва ташкили таҷриба, яъне таъмин намудани сифати зарурии истеҳсолоти сериявии маҳсулот бо сарфай минималӣ, маълумоти мукаммал пайдо намоянд.

Номгӯи боб/мавзӯъҳои фан

- таснифи санчиш ва озмоишҳо
- усулҳои гузаронидани озмоишу таҷрибаҳо
- ташкили гузаронидани озмоишҳои босуръат
- лоиҳакашии оптималии гузаронидани санчишҳо
- санчиш ва таҷрибаҳо барои гармиустуворӣ
- санчиш ва озмоишҳо ба таъсири фишори атмосферӣ
- озмоиш ба герметикӣ. озмоишҳои бисёромила
- озмоишҳои механикӣ ва технологӣ.

АДАБИЁТ

1. Берикашвили В. Ш., Оськин С. П. - СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ, ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА И СЛУЧАЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры - М.:Издательство Юрайт - 2019 – 164 с.
2. Гарькина И.А., Данилов А.М., Прошин А.П., Соколова Ю.А. - Планирование эксперимента. Обработка опытных данных - Палеотип - 2005 - 273с. - ISBN: 5-94727-117-6 - Текст электронный // ЭБС BOOKRU - URL: <https://book.ru/book/901182>
3. Кобзарь А.И. - Прикладная математическая статистика. Для инженеров и научных работников - Издательство "Физматлит" - 2012 - ISBN: 978-5-9221-1375-5 - Текст электронный // ЭБС ЛАНЬ - URL: <https://e.lanbook.com/book/59747>
4. Хикс Ч. Основные принципы планирования эксперимента. — М. : Мир, 1967. — 406 с.
5. Ахназарова С. Л., Кафаров В. В. Методы оптимизации эксперимента в химической технологии. — М. : Высшая школа, 1985. — 327 с.
6. Красовский Г. И. Планирование эксперимента. — Минск : БГУ, 1982. — 302 с.
7. Адлер Ю. П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. — М. : Наука, 1976. — 320 с.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Метрологияи амалӣ ва қонунгузорӣ”

Тавсифи муҳтасари фан

Метрологияи амалӣ ва қонунгузорӣ - дар нақшаҳои таълимии ихтисоси Метрология, стандартикунонӣ ва сертификатсия факултети физика мақоми фанни ҳатмиро қасб карда, дар ташаккулёбии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландихтисос мавқеи яке аз фанҳои асосиро ишғол намудааст.

Салоҳиятҳое, ки дар донишҷӯ зими니 азхуднамоии фанни мазкур бояд ташаккул ёбанд

- омӯхтани асосҳои ҳуқуқии таъмини ягонагии ченкуниҳо ва системай давлатии метрологӣ дар ҶТ;
- аз худ намудани таснифоти метрологии воситаҳои ченқунӣ;

- аз худ намудани асосҳои назарияи ченкунӣ;
- олмӯхтани асосҳои стандартизатсия ва сертификатсия.

Номгӯи боб/мавзӯъҳои фан

- объект ва предмети метрология.
- мағұмұхқа ва таърифҳои асосии метрология
- таснифи хатогиҳои андозагирий.
- таснифи андозагирий
- усулҳои ченкунии миқдорҳои физикӣ
- концепсияи асбоби ченкунӣ
- хусусиятҳои метрологии асбобҳои ченкунӣ ва назорат
- асосҳои ҳуқуқии метрология
- хадамоти метрологӣ, ки ягонагии ченакҳоро таъмин мекунанд
- интиқоли андозаҳои воҳидҳои бузургиҳои физикӣ
- назорати давлатии метрологӣ ва назорати воситаҳои ченак

АДАБИЁТ

1. Аристов, О. В. Управление качеством: Учебник / О.В. Аристов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2016. - 224 с.
2. Бурылов В. С. Средства и методы управления качеством: Учебное пособие / Л.В. Виноградов, В.П. Семенов, В.С. Бурылов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 220 с.
3. Зайцев, Г. Н. Управление качеством в процессе производства: Учебное пособие / Зайцев Г.Н. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 164 с.
4. Сизикин, А. Ю. Управление качеством: Учебное пособие / Б.И. Герасимов, А.Ю. Сизикин, Е.Б. Герасимова; Под ред. Б.И. Герасимова - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 216 с.
5. Сероштан, М. В. Управление качеством: Учебник / Михеева Е.Н., Сероштан М.В., - 2- е изд., испр. и доп. - М.:Дашков и К, 2017. - 532 с.
6. Янушкевич Алексей Валентинович Методы менеджмента качества. Методология управления риском стандартизации / П.С. Серенков, В.Л. Гуревич и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014 - 256 с.
7. Боларев, Б. П. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия: Учебное пособие / Б.П. Боларев. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 254 с.

Барномаи таълимӣ аз фанни “ Баҳамивазшавӣ ва меъёри дақиқӣ”

Тавсифи мухтасари фан

Баҳамивазшавӣ ва меъёри дақиқӣ - дониш ва малакаи таъмини дурустии ҳаҷм ва параметрҳои маснӯоти (қисмҳо, механизмҳо) тарҳрезишуда ва истеҳсолшавандаро барои кор дар соҳаи метрология ва таъмини метрологӣ, стандартизатсия ва сертификатсияро таъмин ва назорати боэъти мод дошта бошанд. ташаккул ва азхудкунии назария ва амалия аз ҷониби донишҷӯён дар соҳаҳои ивазшавандагӣ, ба эътидол овардани дурустии қисмҳо ва ченакҳо.

Салоҳиятҳое, ки дар донишҷӯй зими니 азхуднамоии фанни мазкур бояд ташаккул ёбанд

- шинос намудани донишҷӯён бо асосҳои ноил шудан ба дақиқии муқарраршудаи маҳсулот, инчунин
- аз ҷониби онҳо ба даст овардани донишҳои зарурӣ оид ба усулҳои ивазкунии маҳсулот ва роҳҳои ноил шудан ба онҳо;
- омӯзиши асосҳои назариявии стандартизатсия ва ивазшавандагӣ;
- ташаккул додани малакаи хонандагон оид ба истифодаи стандартҳои умумии техникӣ дар тарҳрезӣ, истеҳсол ва истифодабарии таҷҳизот.

Номгӯи боб/мавзӯъҳои фан

- Шиносои бо фанни Баҳамивазшавӣ дақиқии нормиронӣ
- Асосҳои назариявии баҳамивазшавӣ.
- Маълумоти умумӣ дар бораи иҷозаҳо ва нишаст
- Системаи иҷозаҳо ва нишаст барои элементҳои сӯфтаи ҷузъҳо.
- Мағҳумҳои асосии иҷозаҳо ва нишаст
- Ҳисоби занчири андозавӣ
- Баҳамивазшавии андозаҳои қунҷӣ
- Нормиронии тамоили шакл
- Нормиронии тамоили ҷойгиршавии сатҳҳо
- Нормиронии тамоили умумии шакл ва ҷойгиршавии сатҳҳои элементҳои ҷузъҳо
- Нормиронии талаботҳо ба шахшӯлии сатҳҳо.

АДАБИЁТ

1. Большев Л. Н. Таблицы математической статистики / Л. Большев,

- Н. В. Смирнов. – М. : Наука, 1983. – 416 с.
2. Большев Л. Н. Асимптотические пирсоновские преобразования / Л. Н. Большев // Теория вероятностей и ее применение. – 1963. – Т. 8, № 2. – С. 129–155.
 3. Большев Л. Н. Теория вероятностей и математическая статистика : избр. тр. / Л. Н. Большев ; под ред. Ю. В. Прохорова. – М. : Наука, 1987. – 286 с.
 4. Денисов В. И. Оптимальное группирование, оценка параметров и планирование регрессионных экспериментов. В 2 ч. / В. И. Денисов, Б. Ю.
 - Лемешко, Е. Б. Цой ; Новосиб. гос. техн. ун-т. – Новосибирск, 1993. – 346 с.
 5. Кобзарь А. И. Прикладная математическая статистика. Для инженеров и научных работников / А. И. Кобзарь. – М : ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 816 с.
 6. Лемешко Б. Ю., Постовалов С. Н. Компьютерные технологии анализа данных и исследования статистических закономерностей: Учеб. пособие. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2004. – 120 с.

**Барномаи таълимӣ
аз фанни “Барномаҳои омории комплексӣ”**

Тавсифи мухтасари фан

Барномаҳои омории комплексӣ - фанни таълимӣ дар нақшаҳои таълимии иҳтиёси МСС факултети физика маҷоми фанни ҳатмиро касб карда, дар ташаккулёбии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландиҳтинос мавқеи яке аз фанҳои асосиро ишғол намудааст.

Салоҳиятҳое, ки дар донишҷӯ зимни азхуднамоии фанни мазкур бояд ташаккул ёбанд

- нақшаи корӣ оид ба фанни «Барномаҳои омории комплексӣ» дар асоси талаботҳои стандарти таълимӣ тартиб дода шуда, дар он маълумоти мушаҳҳас оид ба барномаҳои оморӣ, барномаҳои комплексӣ усулҳои муайян намудани бузургиоморӣ барои нигоҳ доштани сифат, баланд бардоштани сифати маҳсулот, ҷузвҳо ва механизмҳо, ки дар муасисаҳо ва корхонаҳои истеҳсолӣ сохта мешаванд ва ба туфайли он сифати истеҳсол намудан ва нигоҳ доштани сифати ҷузъҳо, ҷузвҳо ва механизмҳо ва

умуман маҳсулотро бо риоя намудани талаботҳои техникӣ ба маҳсулот дар намуди том дода мешавад.

- вазифаи омӯхтани фан аз он иборат аст, ки донишҷӯён оид ба барномаҳои оморӣ, барномаҳои комплексӣ, яъне таъмин намудани сифати зарурии истеҳсолоти сериявии маҳсулот бо сарфай минималӣ, маълумоти мукаммал пайдо намоянд.

Номгӯи боб/мавзӯъҳои фан

- сарсухан, мағҳумҳои асосии барномаҳои оморӣ.
- таърихи ташаккули усулҳои омории сифат.
- асосҳои назариявии усулҳои омории сифат
- намудҳо ва хусусияти барномаҳо
- иштибоҳҳо дар санчишҳои омории фарзия
- муайян намудани фарзияни сифрӣ ва фарқият.
- фарзияни биноминалӣ ва санчиши меъёри ризоият
- соҳтани нақшай таҷриба.

АДАБИЁТ

1. Большев Л. Н. Таблицы математической статистики / Л. Н. Большев, Н. В. Смирнов. – М. : Наука, 1983. – 416 с.
2. Большев Л. Н. Асимптотические пирсоновские преобразования / Л. Н. Большев // Теория вероятностей и ее применение. – 1963. – Т. 8, № 2. – С. 129–155.
3. Большев Л. Н. Теория вероятностей и математическая статистика : избр. тр. / Л. Н. Большев ; под ред. Ю. В. Прохорова. – М. : Наука, 1987. – 286 с.
4. Денисов В. И. Оптимальное группирование, оценка параметров и планирование регрессионных экспериментов. В 2 ч. / В. И. Денисов, Б. Ю.
- Лемешко, Е. Б. Цой ; Новосиб. гос. техн. ун-т. – Новосибирск, 1993. – 346 с.
5. Кобзарь А. И. Прикладная математическая статистика. Для инженеров и научных работников / А. И. Кобзарь. – М : ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 816 с.

Барномаи таълимӣ
аз фанни “Метрология, стандартикунонӣ ва сертификатсия”

Тавсифи мухтасари фан

Метрология, стандартиунонӣ ва сертификатсия - фанни таълимӣ дар нақшаҳои таълими ихтисоси 54010104 - Метрология, стандартиунонӣ ва сертификатсияи факултети физика мақоми фанни ҳатмиро касб карда, дар ташаккулёбии донишҷӯй ҳамчун мутахассиси баландиҳтисос яке аз фанҳои асосӣ ба ҳисоб меравд.

Салоҳиятҳое, ки дар донишҷӯй зимни азхуднамоии фанни мазкур бояд ташаккул ёбанд

- нақшай корӣ оид ба фанни «Метрология, стандартиунонӣ ва сертификатсия» дар асоси талаботҳои стандарти таълимӣ тартиб дода шуда, дар он маълумоти мушаҳҳас оид ба мағҳум, таъриф ва маълумот дар бораи Метрология, стандартиунонӣ ва сертификатсия оварда шудааст.
- омӯхтани асосҳои ҳуқуқии таъмини ягонагии ченкуниҳо ва системаи давлатии метрологӣ дар ҶТ;
- аз худ намудани таснифоти метрологии воситаҳои ченкунӣ;
- аз худ намудани асосҳои назарияи ченкунӣ;
- омӯхтани асосҳои стандартизатсия ва сертификатсия.

Номгӯи боб/мавзӯъҳои фан

- ҳадаф ва вазифаҳои фанни Метрология, стандартиунонӣ ва сертификатсия, нақш ва мавқеъи он дар ташаккулёбии метрологи дорои маълумоти олӣ. мағҳум ва таърифҳои асосӣ оид ба Метрология, стандартиунонӣ ва сертификатсия.
- моҳият ва мазнуну мундариҷаи метрология. метрологияи назаривӣ. соҳтори метрологияи назаривӣ
- мағҳум ва таърифҳои асосии метрология. мағҳуми бузургии физикӣ (БФ). таснифи БФ.
- асосҳои назариявии ченкунии техникӣ. тавсифи умумии объектҳои ченкунӣ. объекти асосии ченкунӣ
- асосҳои назарияи ченкунӣ.
- постулати асосии ченкунӣ. қонунҳои тақсимшавии эҳтимолият ва тавсифи ададии онҳо.
- намудҳои ченкунӣ. мақсади ва вазифаҳои ченкунӣ. таснифи намудҳои ченкунӣ
- системаи воҳидҳои ченкунии бузургиҳои физикӣ. системаи банаљиллалии СИ.

-воситаҳои ченкунӣ: эталонҳо, системаҳои ченкунӣ, аҷҳизоти ченкунӣ, лавозимоти ченкунӣ, воситаҳои муқоисакунӣ, намунаҳои стандартӣ ва дигарон

АДАБИЁТ

1. РМГ 29–99. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Термины и определения. – М. : ИПК Издательство стандартов, 2000. – 50 с.
2. Сергеев, А.Г. Метрология, стандартизация, сертификация : учебное пособие / А.Г. Сергеев, М.В. Латышев, В.В. Терегеря. – М. : Логос, 2001. – 536 с.
3. Панорядов, В.М. Сертификация : учебное пособие / В.М. Панорядов. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. – 96 с.
4. Пономарёв, С.В. Управление качеством продукции. Введение в системы менеджмента качества / С.В. Пономарёв, С.В. Мищенко, В.Я. Белобрагин. – М. : Стандарты и качество, 2004. – 248 с.
5. История метрологии, стандартизации, сертификации и управления качеством : учебное пособие / сост. : С.В. Мищенко, С.В. Пономарёв, Е.С. Пономарёва, Р.Н. Евлахин, Г.В. Мозгова. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2003. – 94 с.
6. Яблонский, О.П. Основы стандартизации, метрологии, сертификации / О.П. Яблонский, В.А. Иванова. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 448 с.
7. Сергеев, А.Г. Метрология : учебное пособие для вузов / А.Г. Сергеев, В.В. Крохин. – М. : Логос, 2000. – 408 с.
8. Димов, Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник для вузов / Ю.В. Димов. – СПб. : Питер, 2006. – 432 с.
9. Крылова, А.Г. Основы стандартизации, сертификации, метрологии : учебник для вузов / А.Г. Крылова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 711 с.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Идоракунии системаҳои техникий”

Тавсифи мухтасари фан

Идоракунии системаҳои техникий - дар нақшай таълимии ихтисоси 54010104 - Метрология, стандартикунонӣ ва сертификатсияи факултети Физика мақоми фани ҳатмиро дар бар гирифта, дар як нимсолаи таҳсил омӯхта мешавад ва дар ташаккулёбии донишҷӯ, ҳамчун мутахассиси баландихтисос, мавқеи яке аз фанҳои асосиро иҷро менамояд.

Салоҳиятҳое, ки дар донишҷӯ зимни азхуднамоии фанни мазкур бояд ташаккул ёбанд

- моҳият ва мағҳумҳои асосии фан;

- идоракуний система: принсип, методҳо ва механизмҳои идоракуний система;
- роҳҳои татбиқи сиёсати кадрҳо ва интихоби максималии самараноки технологияҳои идоракунӣ;
- проблемаҳои назариявӣ ва амалии фаъолияти системаи идоракунӣ.
- дорои маҷмӯи донишҳо оид ба идоракуний система гардад;
- оид ба коркарди ҳалли масъалаҳои амалӣ дар бобати масоили бозори меҳнат, стратегия ва сиёсати соҳаи иҷтимоию меҳнат ва мониторинги он, масоили ҳалли масъалаҳои мушаххас оид ба рушд ва истифодаи потенсиалии меҳнатӣ ба малакаи хуб ноил гардад;
- донишҳои назариявии худ ва методҳои муосири идоракуниро дар рафти идоракуний системаҳои техникӣ истифода бурда тавонад;
- аз меъёрҳои мавҷудаи меҳнат бархурдор гардад.

Номгӯи боб/мавзӯъҳои фан

- Муқаддима. Мақсад, вазифаҳо ва тартиби омӯзиши фан.
- Фаҳмишҳо оид ба системаҳои техникӣ ва идоракуний онҳо. Хусусиятҳои асосӣ ва тавсифоти системаҳои калон.
- Фаҳмишҳо оид ба идоракунӣ. Шаклҳои асосии соҳторҳои ташкилии идоракунӣ.
- Бизнес-план - асбоби банақшагирии навоварӣ дар шароити муносибатҳои бозоргонӣ.
- Қабули қарорҳо дар шароитҳои таввакал кардан ва номуайянӣ.

АДАБИЁТ

1. РМГ 29–99. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Термины и определения. – М. : ИПК Издательство стандартов, 2000. – 50 с.
2. Сергеев, А.Г. Метрология, стандартизация, сертификация : учебное пособие / А.Г. Сергеев, М.В. Латышев, В.В. Терегеря. – М. : Логос, 2001. – 536 с.
3. Панорядов, В.М. Сертификация : учебное пособие / В.М. Панорядов. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. – 96 с.
4. Пономарёв, С.В. Управление качеством продукции. Введение в системы менеджмента качества / С.В. Пономарёв, С.В. Мищенко, В.Я. Белобрагин. – М. : Стандарты и качество, 2004. – 248 с.

**Барномаи таълимӣ
аз фанни “ Асосҳои физикии ченкунӣ”**

Тавсифи мухтасари фан

Асосҳои физикии ченкунӣ - фанни таълимӣ дар нақшаҳои таълимии ихтисоси 54010104 - Метрология, стандарткунонӣ ва сертификатсияи факултети физика мақоми фанни ҳатмиро касб карда, дар ташаккулёбии донишҷӯй ҳамчун мутахассиси баландихтисос яке аз фанҳои асосӣ ба ҳисоб меравд.

Салоҳиятҳое, ки дар донишҷӯй зимни азхуднамоии фанни мазкур бояд ташаккул ёбанд

- нақшай корӣ оид ба фанни «Асосҳои физикии ченкуниҳо» дар асоси талаботҳои стандарти таълимӣ тартиб дода шуда, дар он маълумоти мушаххас оид ба мағҳум, таъриф ва маълумот дар бораи ҷиҳатҳои физики ченкунӣ, назарияи ҳатогиҳо ва таҳдили математики натиҷаҳои ченкунӣ, дар бораи усуслҳои муосири коркарди натиҷаҳои ченкунӣ, азхуд намудани соҳт ва тарзи кори асбобҳои ченкунӣ, услубҳои муосири ченкуни бузургиҳои физикӣ ба монанди дарозӣ, кунҷҳо, басомад ва даври лаппишҳо, фишор, ҳарорат, фазаҳои функции мавҷии микрозаррачаҳои мутаҳарrik ва ғайра оварда шудааст.

Номгӯи боб/мавзӯъҳои фан

-Ҳадаф ва вазифаҳои фанни Асосҳои физики ченкуниҳо, нақш ва мавқеъи он дар ташаккулёбии метрологи дорои маълумоти олӣ. Мағҳум ва таърифҳои асосӣ оид ба метрология, стандарткунонӣ ва сертификатсия, инчунин оид ба асосҳои физикии ченкуниҳо.

-Континиуми физикӣ.

-Мағҳумҳои материя ва ҳаракат. Шаклҳои мавҷудияти материя. Мағҳумҳои фундаменталии физикӣ: фазо, вақт, ҳаракат, таъсири байниҳам ва диг. Соҳтори фан ва алоқамандии он бо фанҳои дигар. Тартиби омӯхтани фанни мазкур ва ташкили раванди таълим.

-Элементҳои манзараи ҷаҳони муосир. Ҳусусятҳои микроолам: дискретӣ, дуализми корпускулярию мавҷӣ. Гузариш аз ҳусусятҳои микролам ба ҳусусятҳои макроолам. Ҳусусятҳои гармӣ, меҳаникӣ ва барқию магнитии микроолам.

-Наноолам ва ҳусусятҳои он, наносоҳторҳо. Наноченкуниҳо.

-Бузургиҳои физикӣ ва воҳидҳои ченкуниии онҳо.

-Бузургиҳои физикӣ ҳамчун ченакҳои хусуиятҳои объектҳо ва ҳодисаҳои олами материалӣ. Ченкуни бузургиҳои физикӣ ва воҳидҳои ченукнии онҳо.

-Бузургии физикӣ ва қимати аддии он. Ченаки бузургии физикӣ. Системаи воҳидҳои ченкуни бузургиҳои физикӣ. Маълумоти умумӣ дар бораи миқёсҳои (масштабҳои) бузургиҳои физикӣ.

-Назарияи инъикос. Инъикоси олами воқеӣ дар натиҷаи ченкунӣ. Амали классикии ченкунӣ: муқоисаи андозаи номаълум бо андозаи қаблан маълумбуда.

-Мағалҳо дар таҷҳизоти ченкунӣ. Мағали гармӣ. Дигар намуди мағалҳо.

-Имконнопазирӣ принсиалии пурра аз байн бурдани номуайяни натиҷаҳои ченкунӣ.

АДАБИЁТ

1. РМГ 29–99. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Термины и определения. – М. : ИПК Издательство стандартов, 2000. – 50 с.
2. Сергеев, А.Г. Метрология, стандартизация, сертификация : учебное пособие / А.Г. Сергеев, М.В. Латышев, В.В. Терегеря. – М. : Логос, 2001. – 536 с.
3. Панорядов, В.М. Сертификация : учебное пособие / В.М. Панорядов. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. – 96 с.
4. Пономарёв, С.В. Управление качеством продукции. Введение в системы менеджмента качества / С.В. Пономарёв, С.В. Мищенко, В.Я. Белобрагин. – М. : Стандарты и качество, 2004. – 248 с.
5. История метрологии, стандартизации, сертификации и управления качеством : учебное пособие / сост. : С.В. Мищенко, С.В. Пономарёв, Е.С. Пономарёва, Р.Н. Евлахин, Г.В. Мозгова. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2003. – 94 с.
6. Яблонский, О.П. Основы стандартизации, метрологии, сертификации / О.П. Яблонский, В.А. Иванова. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 448 с.
7. Сергеев, А.Г. Метрология : учебное пособие для вузов / А.Г. Сергеев, В.В. Крохин. – М. : Логос, 2000. – 408 с.
8. Димов, Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник для вузов / Ю.В. Димов. – СПб. : Питер, 2006. – 432 с.
9. Крылова, А.Г. Основы стандартизации, сертификации, метрологии : учебник для вузов / А.Г. Крылова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 711 с.

Барномаи таълимӣ
аз фанни “Усулҳо ва воситаҳои ченкунӣ, таҳқиқ ва назорат”

Тавсифи муҳтасари фан

Усулҳо ва воситаҳои ченкунӣ, таҳқиқ ва назорат - дар нақшай таълимии ихтисоси 54010104 - «Метрология, стандарткунонӣ ва сертификатсия»-и факултети Физика мақоми фани ҳатмиро дар бар гирифта, дар як соли пурраи таҳсил(ду нимсола) омӯхта мешавад ва дар ташаккулёбии донишҷӯ, ҳамчун мутахассиси баландихтисос, мавқеи яке аз фанҳои асосиро ичро менамояд.

Салоҳиятҳое, ки дар донишҷӯ зимни азхуднамоии фанни мазкур бояд ташаккул ёбанд

-дар асоси талаботҳои стандарти таълимӣ тартиб дода шуда, дар он маълумотҳои мушаххас оид ба вазифаҳо ва мундариҷаи фан, давраҳои асосии рушди усулҳо ва воситаҳои ченкунӣ, озмоиш ва назорат, синфбандии ченкунӣ дар самтҳои нишондихандаҳои таркиб ва хусусиятҳои ашёи истеъмолӣ ва маҳсулоти саноатӣ, усулҳои гирифтани намунаҳо ва тайёр кардани онҳо барои таҳлил, озмоиш ва санчиш, усулҳои таҳлил, озмоиш ва назорати сифати ашё ва маҳсулоти саноатӣ, асбобу таҷхизоти истифодашаванда, тавсифоти асосии онҳо, хатогиҳои усулҳо ва воситаҳои ченкунӣ, дода мешавад.

Номгӯи боб/мавзӯъҳои фан

- Мафҳум ва таърифҳои асосӣ оид ба метрология, стандарткунонӣ ва сертификатсия, инчуни оид ба асосҳои физикии ченкуниҳо.
- Мафҳумҳои материя ва ҳаракат. Шаклҳои мавҷудияти материя. Мафҳумҳои фундаменталии физикӣ: фазо, вақт, ҳаракат, таъсири байниҳам ва диг. Соҳтори фан ва алоқамандии он бо фанҳои дигар. Тартиби омӯхтани фанни мазкур ва ташкили раванди таълим.
- Элементҳои манзараи ҷаҳони мусир. Хусусиятҳои микроолам: дискретӣ, дуализми корпускулярию мавҷӣ. Гузариш аз хусусиятҳои микролам ба хусусиятҳои макроолам. Хусусиятҳои гармӣ, механикӣ вабарқию магнитии микроолам.
- Наноолам ва хусусиятҳои он, наносоҳторҳо. Наноченкуниҳо.
- Бузургиҳои физикӣ ва воҳидҳои ченкунии онҳо.
- Бузургиҳои физикӣ ҳамчун ченакҳои хусусиятҳои объектҳо ва ҳодисаҳои олами материалӣ. Ченкунии бузургиҳои физикӣ ва воҳидҳои ченукнии онҳо.

АДАБИЁТ

1. Контрольно-измерительные приборы и инструменты : учебное пособие / С.А. Зайцев, Д.Д. Грибанов, А.Н. Толстов, Р.В. Меркулов. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 464 с.
2. Раннев, Г.Г. Методы и средства измерений : учебник для вузов / Г.Г. Раннев, А.П. Тарасенко. – 3-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 336 с.
3. Харт, Х. Введение в измерительную технику / Х. Харт ; пер. с нем. – М. : Мир, 1999. – 391 с. 6. Клюев, В.В. Неразрушающий контроль и диагностика : справочник / под ред. В.В. Клюева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 2005. – 656 с.
4. Обработка и анализ цифровых изображений с примерами на LabVIEW IMAQ Vision / Ю.В. Визильтер, С.Ю. Желтов, В.А. Князь, А.Н. Ходарев, А.В. Моржин. – М. : ДМК Пресс, 2007. – 464 с.
5. Атамалян, Э.Г. Приборы и методы измерения электрических величин : учебное пособие для втузов / Э. Г. Атамалян. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Дрофа, 2005. – 415 с.
6. Сергеев, А.Г. Сертификация : учебное пособие для студентов вузов / А.Г. Сергеев, М.В. Латышев. – М. : Издательская корпорация «Логос», 2000. – 248 с.

**Барномаи таълимӣ
аз фанни “Технологияи коркарди стандартҳо ва ҳуҷҷатҳои меъёри”**

Тавсифи мухтасари фан

Технологияи коркарди стандартҳо ва ҳуҷҷатҳои меъёри - тайёр кардани бакалаврҳо барои ҳалли масъалаҳои касбӣ дар соҳаи стандартизатсия дар асоси омӯзиши муқаррароти ҳуҷҷатҳои асосии ҳуқуқӣ ва меъёрии танзимкунандай таҳияи ҳуҷҷатҳои меъёрию техниқӣ: регламентҳои техниқӣ, миллӣ стандартҳо, стандартҳои ташкилотҳо, кодексҳои амалия, дастурҳои технологӣ, ҳуҷҷатҳои системаҳои идоракунии сифат ва ғайра.

Салоҳиятҳое, ки дар донишҷӯ зинни азхуднамоии фанни мазкур бояд ташаккул ёбанд.

- омӯзиши муқаррароти асосии қонун ва санадҳои зерқонунӣ, ки тартиби таҳияи регламентҳои техниқӣ, миллӣ ва стандартҳои байнидавлатӣ, кодексҳои амалия ва ғайра;
- омӯхтани талаботи стандартҳои бунёдии системаи миллии стандартизатсия, ки сохтор, қоидаҳои сохтан, таҷдид намудани ҳуҷҷатҳои

асосии меъёрию техникий, ки истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир ва бехатарро таъмин менамоянд, танзим менамояд;

- тартиби экспертизаи лоихаи стандартхоро омузад;
- малакаи бақайдигирии ҳуҷҷатҳои меъёрию техникии маҳсулотро аз худ намояд;
- тартиби ба расмият даровардани системаи идоракуни сифат дар корхонаро омузад.

Номгӯи боб/мавзӯъҳои фан

- таҳияи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар соҳаи танзими техникий
- тартиби таҳия ва тасдиқи стандартҳои миллӣ
- таъмини иттилоотӣ барои таҳияи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ
- таҳияи санадҳои меъёрию техникий дар корхона
- хизмати стандартизатсия дар корхона ва вазифаҳои он оид ба таҳияи ҳуҷҷатҳо
- тартиби таҳияи дастурҳои технологий истеҳсоли маҳсулот
- ҳуҷҷатгузории системаи идоракунӣ дар корхона

АДАБИЁТ

1. Контрольно-измерительные приборы и инструменты : учебное пособие / С.А. Зайцев, Д.Д. Грибанов, А.Н. Толстов, Р.В. Меркулов. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 464 с.
2. Раннев, Г.Г. Методы и средства измерений : учебник для вузов / Г.Г. Раннев, А.П. Тарасенко. – 3-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 336 с.
3. Харт, Х. Введение в измерительную технику / Х. Харт ; пер. с нем. – М. : Мир, 1999. – 391 с. 6. Клюев, В.В. Неразрушающий контроль и диагностика : справочник / под ред. В.В. Клюева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 2005. – 656 с.
4. Обработка и анализ цифровых изображений с примерами на LabVIEW IMAQ Vision / Ю.В. Визильтер, С.Ю. Желтов, В.А. Князь, А.Н. Ходарев, А.В. Моржин. – М. : ДМК Пресс, 2007. – 464 с.
5. Атамалян, Э.Г. Приборы и методы измерения электрических величин : учебное пособие для втузов / Э. Г. Атамалян. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Дрофа, 2005. – 415 с.
6. Сергеев, А.Г. Сертификация : учебное пособие для студентов вузов / А.Г. Сергеев, М.В. Латышев. – М. : Издательская корпорация «Логос», 2000. – 248 с.

Барномаи таълимӣ
аз фанни “ Сертификатсия маҳсулот ва хизматрасонӣ ”

Тавсифи муҳтасари фан

Сертификатсия маҳсулот ва хизматрасонӣ - ташаккули салоҳиятҳо дар соҳаи сертификатсияи маҳсулот ва хизматрасонӣ, фанни таълимӣ дар нақшаҳои таълимии ихтисоси 54010104 - Метрология, стандартикунонӣ ва сертификатсияи факултети физика мақоми фанни ҳатмиро касб карда, дар ташакулёбии донишҷӯй ҳамчун мутахассиси баландихтисос яке аз фанҳои асосӣ ба ҳисоб меравд.

Салоҳиятҳое, ки дар донишҷӯй зимни азхуднамоии фанни мазкур бояд ташаккул ёбанд

қобилияти истифодаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар фаъолияти худ

- қобилияти аз худ кардани фарҳангӣ тафаккур, маҳорати ҷамъбасткунӣ, таҳлил, дарк кардани иттилоот, гузоштани ҳадаф ва интиҳоби роҳҳои расидан ба он;

- қобилияти нигоҳ доштани ҳӯҷҷатҳои зарурӣ барои таъсиси системаи кафолати сифат ва назорати самаранокии он

- қобилияти назорат ва худ усулҳои арзёбии пешрафт дар беҳбудии сифат

Номгӯи боб/мавзӯъҳои фан

- баҳодиҳии мутобиқат, нақшаҳои сертификатсияи маҳсулот

- истифодаи системаҳои идоракунӣ

- қоидаҳои сертификатсияи ихтиёрии хизматрасонӣ (корҳо)

- қоидаҳои умумии гирифтани намуна барои санчиши маҳсулот барои тасдиқи мутобиқат

- системаҳои сертификатсияи ҳатмӣ

АДАБИЁТ

1. Контрольно-измерительные приборы и инструменты : учебное пособие / С.А. Зайцев, Д.Д. Грибанов, А.Н. Толстов, Р.В. Меркулов. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 464 с.
2. Раннев, Г.Г. Методы и средства измерений : учебник для вузов / Г.Г. Раннев, А.П. Тарасенко. – 3-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 336 с.
3. Харт, Х. Введение в измерительную технику / Х. Харт ; пер. с нем. – М. : Мир, 1999. – 391 с. 6. Клюев, В.В. Неразрушающий контроль и диагностика : справочник / под ред. В.В. Клюева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 2005. – 656 с.

4. Обработка и анализ цифровых изображений с примерами на LabVIEW IMAQ Vision / Ю.В. Визильтер, С.Ю. Желтов, В.А. Князь, А.Н. Ходарев, А.В. Моржин. – М. : ДМК Пресс, 2007. – 464 с.
5. Атамалян, Э.Г. Приборы и методы измерения электрических величин : учебное пособие для втузов / Э. Г. Атамалян. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Дрофа, 2005. – 415 с.
6. Сергеев, А.Г. Сертификация : учебное пособие для студентов вузов / А.Г. Сергеев, М.В. Латышев. – М. : Издательская корпорация «Логос», 2000. – 248 с.

**Барномаи таълимӣ
аз фанни “Иқтисодиёти таъминоти метрологӣ”**

Тавсифи мухтасари фан

Иқтисодиёти таъминоти метрологӣ - масъалаҳои иқтисодиёти таъминоти метрологии истеҳсол ва истифодабарии асбобҳои техникий дид ба ромада, усулҳои ҳисоб кардани самараи иқтисодӣ, мисолҳои халли масъалаҳои типӣ оварда шудаанд.

Салоҳиятҳое, ки дар донишҷӯ зимни азхуднамоии фанни мазкур бояд ташаккул ёбанд.

- омухтани механизми ташаккули талафоти иқтисоди дар истеҳсолот аз сабаби мавҷуд будани хатогиҳо дар асбобҳои ченкуни;
- муайян кардани арзиши таъминоти метрологиро ёд гирад;
- бо усулдои дисоби самараи иқтисодӣ аз истифодаи воситаҳои ченкуни метрологӣ дар истедсолот шинос шавад;

Номгӯи боб/мавзӯъҳои фан

- максад ва вазифаҳои асосии таъмини метрологӣ.
- объектҳо ва кисмҳои таъмини метрологӣ
- асосҳои илмии таъмини метрологӣ
- асоси техникии таъмини метрологӣ
- асосҳои нозираии таъмини метрологӣ
- асоси ташкилии таъмини метрологӣ
- арзиши сифати таъмини метрологӣ

АДАБИЁТ

1. Голиков Ю.А. Планирование на предприятии: Курс лекций. – Новосибирск: Индустриальное искусство, 2007. – 123 с.
2. Богданов Г.П. и др. Метрологическое обеспечение и эксплуатация измерительной техники. – М.: Радио и связь, 1990. – 240 с.

3. Новицкий П.В. Оценка погрешностей результатов измерений. – Л.: Энергоиздат, 1985. – 248 с.
4. Кудрицкий В.Д. Автоматизация контроля радиоэлектронной аппаратуры. – М.: Сов. радио, 1977. – 256 с.
5. Яблонский О.П. Основы стандартизации, метрологии, сертификации: Учебник. – Ростов н/Д.: 2004. – 448 с.

**Барномаи таълимӣ
аз фанни “Асосҳои бехатарии фаъолияти ҳаёт”**

Тавсифи муҳтасари фан

Асосҳои бехатарии фаъолияти ҳаёт - илмест, ки ба донишҷӯён гирифтани дониш дар бораи усулҳо ва воситаҳои таъмини бехатарӣ ва шароити бароҷат барои фаъолияти инсон дар ҳама марҳилаҳои давраи ҳаёт. Ҳавф - падидаҳо, равандҳо, ашёҳо, хосиятҳои объектҳое, ки дар шароити муайян метавонанд ба ҳаёти инсон зарар расонанд. Ҳуди хатар аз гетерогении системаи "одам - муҳити зист" ба вучуд меояд, меомӯзонад. **Салоҳиятҳое, ки дар донишҷӯй зимни азхуднамоии фанни мазкур бояд ташаккул ёбанд.**

- омӯзиши навъҳои манбаҳои хатар;
- омӯзиши назарияи бехатарии фаъолияти ҳаёти инсон, (муҳити зист, фаъолият, ҳавфнокӣ, факторҳои физикию кимиёвӣ ва истеҳсолӣ);
- омӯзиши хатарҳои гуногун, навъҳои манбаҳои хатар, хатарҳои истеҳсолӣ ва f ;
- омузиши тавсифҳои анализаторҳои бинойӣ, шунавоӣ ва пуст;
- омузиши таъсири майдонҳои электромагнити ба организми инсон;
- омӯзиши нурҳои инфрасурҳ, нурҳои лазери ва таъсири онҳо ба организми инсон.

Номгӯи боб/мавзӯъҳои фан

- Муқаддима. Фанни бехатарии фаъолияти инсон (БФИ) кадом соҳаҳоро дарбар мегирад.
- Асосҳои назарияи БФИ. Муҳити зист. Фаъолият, ҳавфнокӣ ва f
- Омили инсон барои таъми ни бехатарии истеҳсолӣ
- Майдони электромагнитии диапа-зони радиобасомад.
- Нурҳои лазерӣ. Таъсири нурҳои лазерӣ ба инсон.
- Ларзишҳои истеҳсолӣ. Тахлили ларзишҳои истеҳсолӣ.

АДАБИЁТ

1. Косолапова Н. В. К 715 Основы безопасности жизнедеятельности : учебник для сред. проф. образования / Н.В.Косолапова,

- Н.А.Прокопенко. — 9-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2014. — 336 с.
2. Кудрицкий В.Д. Автоматизация контроля радиоэлектронной аппаратуры. – М.: Сов. радио, 1977. – 256 с.

ФАСЛИ II **МОДУЛИ ФАНҲОИ ИНТИХОБИИ БАҲШИ ФАНҲОИ ТАҲАССУСӢ**

Барномаи таълимӣ
аз фанни “Маводшиносӣ, технологияи маводҳои конструксионӣ”

Тавсифи муҳтасари фан

Маводшиносӣ, технологияи маводҳои конструксионӣ - дар нақшай таълимии ихтисоси 54010104 - Метрология, стандартикунонӣ ва сертификатсияи факултети Физика мақоми фани интихобиро дар бар гирифта, дар як нимсолаи таҳсил омӯхта мешавад ва дар ташаккулёбии донишҷӯ, ҳамчун мутахассиси баландихтисос, мавқеи яке аз фанҳои заруриро иҷро менамояд.

Салоҳиятҳое, ки дар донишҷӯ зимни азхуднамоии фанни мазкур бояд ташаккул ёбанд.

- донишҷӯро бо мағҳумҳои асосии масолеҳо шинос намояд;
- дар бораи робитаи таркиб, сохтор ва хосиятҳои масолеҳо тасаввурот дода шавад;
- донишҷӯро бо номгӯи масолеҳои истифодашаванда ва нишондиҳандаҳои асосии сифатии онҳо, технологияи истеҳсолот ва самтҳои оқилонаи татбиқ шинос кардан;
- дар бораи усулҳои стандартии санчиши масолеҳо ва таҷҳизоте, ки барои ин истифода мешаванд, тасаввурот дихед;
- ташаккул додани малакаи амалии донишҷӯ оид ба арзёбии сифати масолеҳо ва муқаррар намудани мутобиқати маводи санҷидашуда ба талаботи ҳуччатҳои меъёри;
- ташаккул додани малакаи интихоби салоҳиятнок ва оқилонаи масолеҳо барои соҳтмони иншоотҳо (системаҳои соҳтмонӣ) дар асоси шароити муқарраршудаи кор бо назардошти таъмини устуворӣ ва самаранокии иншоот;

Номгӯи боб/мавзӯъҳои фан

- Мағҳумҳои асосии масолеҳҳо
- Асоси меъёри
- Пайвасткунакҳои ғайриорганикӣ

- Материалҳо ва маснуоти шишагӣ
- Материалҳои бинокории полимерӣ
- Материалҳои гармидихӣ
- Масолеҳи металлӣ

АДАБИЁТ

1. Жуков А.Д. Технология теплоизоляционных материалов. Часть 1. Теплоизоляционные материалы. Производство теплоизоляционных материалов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Жуков А.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 432 с.
2. Жуков А.Д. Технология теплоизоляционных материалов. Часть 2. Теплоэффективные строительные системы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Жуков А.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 248 с.
3. Турчанинов В.И. Технология кровельных и гидроизоляционных материалов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Турчанинов В.И.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 284 с.

Барномаи таълими аз фанни “Усулҳои таҳқиқи соҳтори модда”

Тавсифи мухтасари фан

Усулҳои таҳқиқи соҳтори модда - дар нақшаҳои таълимии ихтисоси физикаи ҷисмҳои саҳт ва полимерҳои факултаи физика мақоми фанни интихобиро дорад, дар ташаккулёбии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландиҳтисос мавқеи яке аз фанҳои асосиро ишғол намудааст. Ҳангоми тадриси он маълумот дар бораи моҳият, соҳт ва таснифи кимиёвӣ, хосиятҳои физикии ҷисмҳои саҳт ва полимерҳо ва амалӣ гардидани усулҳои гуногунранги тадқиқи соҳтор ва хосиятҳои физикии ҷисмҳои саҳт ва полимерҳо дар мавриди дарки қонуниятҳои физикаи моддаҳо, табиат ва механизми равандҳои физикӣ дар таҳти таъсири омилҳои мухталиф, истифодаи он дар соҳаҳои гуногуни техника ва технологияи ҳосили мавод, роҳҳои хифз ва самарабаҳш истифода кардани маводҳо пешкаш карда мешаванд.

Салоҳиятҳое, ки дар донишҷӯ зими니 азхуднамоии фанни мазкур бояд ташаккул ёбанд.

- васеъ гардонидани доираи фаҳмиши донишҷӯ роҷеъ ба амалӣ намудаии асосҳои физикаи пайвастҳои органикую гайриорганикӣ дар ҳолати саҳтӣ

буда, вобастагии сохтор бо қонуниятҳои мустаҳкамӣ ва вайроншавии маводҳои гуногуранг дар шароитҳои гуногуни таҷриба ва истифодаи амалии он, ташаккул ва инкишоф додани қобилияту маҳорати касбии донишҷӯ хангоми ширкат варзидан дар сӯҳбату музокираҳо, семинарҳо, иҷрои корҳои лабораторӣ, конфронсу симпозиумҳои ба масъалаҳои гуногуни сохтори ҷисмҳои саҳт ва полимерҳо бахшидашуда

Номгӯи боб/мавзӯъҳои фан

- Асосҳои муҳтасари назариявии усули криоскопия.
- Мағҳум дар бораи равандҳои яхбандӣ ва гудозиши маҳлулҳо.
- Ченқунии массаи молекулии полимерҳо.
- Асосҳои муҳтасари назариявии усули эбулиоскопия.
- Мағҳум дар бораи равандҳои ҷушиш дар маҳлулҳо.
- Мағҳум дар бораи гурӯҳҳои оҳири дар полимерҳо.
- Усулҳои спектроскопии муайянкунии гурӯҳҳои оҳири.
- Ченқунии массаи молекулии полимерҳо.
- Ченқунии массаи молекулии полимерҳо.
- Усулҳои термолеханикии тадқиқи полимерҳо.
- Ҳолатҳои фазавӣ ва агрегатии модда, табдили фазавӣ.
- Усулҳои муайянкунии ҳосиятҳои электрикии полимерҳо.
- Мағҳум дар бораи ҳосиятҳои электрикии полимерҳо, ҳосиятҳои электрикии диэлектрикҳо, вақти релаксатсия ва таъсири омилҳои берунӣ ба ҳосиятҳои электрикии полимерҳо.

АДАБИЁТ

1. Ландау Л. Д., Лившиц Е. М. Квантовая механика. М.: Наука, 1974.
2. Блохинцев Д. И. Основы квантовой механики. М.: Наука, 1976.
3. Герцберг Г. Атомные спектры и строение атомов. М.: Наука, 1976.
4. Галицкий В. М., Карнаков Б. М., Коган В. И. Задачи по квантовой механике. М.: Наука, 1981.
5. Флюгге З. Задачи по квантовой механике. М.: Мир, 1974. Т. 1, 2.
6. Бажин Н. М., Войтюк А. А. Задачи по строению вещества / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 1979.
7. Маррелл Дж., Кеттл С., Теддер Дж. Теория валентности. М.: Мир, 1968.
8. Маррелл Дж., Кеттл С., Теддер Дж. Химическая связь. М.: Мир, 1980.
9. Герцберг Г. Спектры и строение простых свободных радикалов. М.: Мир, 1974.
10. Бажин Н. М., Салихов К. М. Атом / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 1986.
11. Плюснин В. Ф., Бажин Н. М. Двухатомные молекулы / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 1991.

12. Минкин В. И., Симкин Б. Я., Миняев Р. М. Теория строения молекул. Ростов н/Д: Феникс, 1997. 13. Симкин Б. Я., Клецкий М. Е., Глуховцев М. Н. Задачи по теории строения молекул. Ростов н/Д: Феникс, 1997.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот”

Тавсифи муҳтасари фан

Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот - мавзӯи омӯзиши фан, қонунийтҳои ташкили системаҳо ва равандҳои истеҳсолот дар корхонаҳои саноатӣ ва шаклу усулҳои окилонаи дар асоси онҳо ба амал баровардани равандҳои истеҳсолии истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир бо сарфакорона истифода бурдани онҳо мебошад.

Салоҳиятҳое, ки дар донишҷӯ зимины азхуднамоии фанни мазкур бояд ташаккул ёбанд.

- иқтисодчӣ-роҳбарони ояндаро бо донишҳои соҳаи ташкили истеҳсолоти саноатӣ мусаллаҳ намояд, ки барои ҳалли тахассусии масъалаҳо, ки дар рафти кор ба роҳбар ва корқуни звенои маҳсус ба миён меоянд;
- ба мутахассисон маҳорати лоихакашии ташкили истеҳсолот ва чорабиниҳои аз чихати ташкилий такмил додани системаҳои истеҳсолотро дар корхонаҳои саноатӣ омузанд;
- ба талабагон таълим додани вазифаҳои такмили технология, технология ва ташкили истеҳсолот ва дар ин асос зиёд кардани самараи кори корхонахоро бо хам алокаманд хал кардан.

Номгӯи боб/мавзӯъҳои фан

- Мазмуну соҳтори системаи ташкили истеҳсолот
- Банақшагирии стратегӣ дар системаи ташкили истеҳсолот
- Пешӯй дар системаи ташкили истеҳсолот
- Банақшагирии истеҳсолот
- Хусусиятҳои методологии тартиб додани плани истеҳсолӣ
- Муносибатҳои мусир ба нақшагирии истеҳсолот
- Тарҳрезии истеҳсолот
- Системаи хидматрасонии истеҳсолӣ

АДАБИЁТ

1. Рябчикова, Т. А. Экономика и организация производства: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Т. А. Рябчикова. — Томск: ТУСУР, 2013. — 130 с. — Режим доступа: <https://edu.tusur.ru/publications/3836>.

1. Голиков Ю.А. Планирование на предприятии: Курс лекций. – Новосибирск: Индустриальное искусство, 2007. – 123 с.
2. Сергеев, А.Г. Метрология, стандартизация, сертификация : учебное пособие / А.Г. Сергеев, М.В. Латышев, В.В. Терегеря. – М. : Логос, 2001. – 536 с.
3. Панорядов, В.М. Сертификация : учебное пособие / В.М. Панорядов. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. – 96 с.

**Барномаи таълимӣ
аз фанни “Квалиметрия ва идоракуни сифат”**

Тавсифи мухтасари фан

Квалиметрия ва идоракуни сифат - дар нақшай таълимии ихтисоси 54010104 - «Метрология, стандартизатонӣ ва сертификатонӣ»-и факултети Физика маҳоми фанни ихтиёриро дар бар гирифта, дар як нимсолаи таҳсил омӯхта мешавад ва дар ташаккулёбии донишҷӯ, ҳамчун мутахассиси баландихтисос, мавқеи яке аз фанҳои заруриро ичро менамояд.

Салоҳиятҳое, ки дар донишҷӯ зимни азхуднамоии фанни мазкур бояд ташаккул ёбанд.

- вазифаи омӯзиши фан аз он иборат аст, ки донишҷӯён оид ба ченкуни сифат, амалҳои математикии нишондиҳандаҳои сифат, назорати он, сифати ченкунӣ ва маҳсулот, меҳнат ва қарорҳо, идоракуни сифат ва аттестатсияи он, таркиби фанҳои назариявӣ ва малакаҳои таҷрибавии баҳодиҳии шуморавии сифати маҳсулот, хизматрасониҳо ва равандҳо бо услубҳои гуногуни истифодабарии натиҷаҳои дастрасгардида барои ҳалли вазифаҳои идораи сифат маълумоти муккамал пайдо намоянд

Номгӯи боб/мавзӯъҳои фан

- Фаҳмишҳо ва мавхумҳои асосӣ оид ба сифати маснуот.
- Ченаки сифат. Таҷрибаи ҷамъиятий.
- Усули экспертии баҳодиҳии сифати маҳсулот.
- Алгоритмҳои баҳодиҳии сифати маснуот.
- Усули спектралии таҳлили сифати маҳсулот ва синфбандии он.
- Усули дифференсиалии баҳодиҳии сифати маснуот.
- Усули баҳодиҳии муштараки(якҷояи) сифати маснуот.
- Усули интегралии баҳодиҳии сифати маснуот.

АДАБИЁТ

1. В.И. Логанина, Л.В. Макарова, Р.В. Тарасов Квалиметрия и управление качеством г. Пенза, 2014. 303 с.

2. Сергеев, А.Г. Метрология, стандартизация, сертификация : учебное пособие / А.Г. Сергеев, М.В. Латышев, В.В. Терегеря. – М. : Логос, 2001. – 536 с.

3. Панорядов, В.М. Сертификация : учебное пособие / В.М. Панорядов. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. – 96 с.

Барномаи таълимӣ
аз фанни “Технологияи назорати сифати маҳсулот”

Тавсифи муҳтасари фан

Технологияи назорати сифати маҳсулот - мачмуи дониш, малака ва маҳорати систематиконидашуда оид ба асосҳои илмии ташкили равандҳои технологи дар корхонаҳои хуроки умумӣ; фахмидани зарурияти чорӣ намудани равандҳои технологӣ аз нуктаи назари ақидаҳои хозиразамон дар бораи истифодаи оқилонаи ашъёи хом, таъмини сифати баланди маҳсулот, бехатарии он борои хаёт ва саломатии истеъмолкунандагон мебошад.

Салоҳиятҳое, ки дар донишҷӯ зими니 азхуднамоии фанни мазкур бояд ташаккул ёбанд.

- нақшай корӣ оид ба фанни технологияи назорати сифати маҳсулот дар асоси талаботҳои стандарти таълимӣ тартиб дода шуда, дар он маълумоти мушахҳас оид ба баҳамивазшавӣ, асосҳои нормиронии талаботҳо ба андозаи ҷузъҳо, ҷузвҳо ва механизмҳо, ки дар оғаридан (сохтан) истифода мешаванд ва ба туфайли он сохтан, васл намудан ва иваз намудани ҷузъҳо, ҷузвҳо ва механизмҳоро бе коркарди иловагӣ бо риоя намудани талаботҳои техникӣ ба маҳсулот дар намуди том дода мешавад.

Номгӯи боб/мавзӯъҳои фан

- Асосҳои бехтар намудани сифати маҳсулот
- Истилоҳоту мағҳумҳои асосӣ дар соҳаи сифати маҳсулот
- Усулҳои идорақунии сифат. Арзёбии сифати маҳсулот
- Таснифоти нишондихандаҳои сифати органолептики
- Нишондиҳандаҳои баҳодиҳии ҳамаҷонибаи сифати маҳсулоти кулинарӣ
- Баҳодиҳии сифати маҳсулоти кулинарӣ аз рӯи нишондиҳандаҳои органолептикӣ
- Механизми идорақунии сифати маҳсулот. Давраи ҳаёти маҳсулот

АДАБИЁТ

1. Чекмарев А.Н. Квалиметрия и управление качеством. Квалиметрия: учеб. пособие / А.Н.Чекмарев. - Самара: Изд-во Самар, гос. аэрокосм, ун-та, 2010. - 172 с.
2. Логанина В.И. Квалиметрия и управление качеством: учеб. пособие / В.И. Логанина, Л.В. Макарова, Р.В. Тарасов. – Пенза: ПГУАС, 2014. – 304 с.
3. Сергеев, А.Г. Метрология, стандартизация, сертификация : учебное пособие / А.Г. Сергеев, М.В. Латышев, В.В. Терегеря. – М. : Логос, 2001. – 536 с.
4. Панорядов, В.М. Сертификация : учебное пособие / В.М. Панорядов. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. – 96 с.

Барномаи таълимӣ аз фанни “ Назарияи умумии ченкуниҳо”

Тавсифи мухтасари фан

Назарияи умумии ченкуниҳо - дар нақшай таълимии ихтисоси 54010104 - Метрология, стандартикунонӣ ва сертификатсияи факултети Физика мақоми фанни ихтиёриро дар бар гирифта, дар як нимсола омӯхта мешавад ва дар ташаккулёбии донишҷӯ, ҳамчун мутахассиси баландихтисос, мавқеи яке аз фанҳои асосиро ичро менамояд.

Салоҳиятҳое, ки дар донишҷӯ зимни азхуднамоии фанни мазкур бояд ташаккул ёбанд.

- дар асоси талаботҳои стандарти таълимӣ тартиб дода шуда, бо максади омода намудани донишҷуён ба фаъолияти ташкилию идоравӣ, истеҳсолию техникӣ, илмию тадқиқотӣ ва лоиҳаҳакашӣ, ки ба таъмини сифати баланди маснуот (хизматрасониҳо), самараи баланди иқтисодӣ дар истеҳсолот ва истеъмолот равона гардидаанд, омӯхта мешавад.

Номгӯи боб/мавзӯъҳои фан

- Муқаддима. Таърихи кори ченкуниӣ. Нақш ва ҷои ченак дар раванди фаҳмиши мухити ҷаҳонӣ
- Ҷадвали ченак. Ҷадвалҳои бузургиҳои физикавӣ ва умумияти намунаҳои ҳақиқии онҳо
- Намудҳои бузургиҳои физикавӣ. Принципи ташаккулёбии воҳидҳои бузургиҳои физикавӣ
- Системаи байнамиллалии воҳидҳои бузургиҳои физикавӣ
- Моделсозии воситаҳои ченак
- Коркарди натиҷаҳои ченкҳои рост бо мушоҳидаҳои бисёркарата

-Коркарди натиҷаҳои ченакҳои вобаста

АДАБИЁТ

1. **Анцыферов С.С., Голубь Б.И.** Общая теория измерений.//Учебное пособие для вузов. Под ред. Н.Н. Евтихиева 2007. 176 с.
2. Сергеев А.Г., Крохин В.В. Метрология.: Учеб. Пособие для вузов-М.:Логос, 2000.
3. Дворяшин Б.В. Основы метрологии и радиоизмерения. – М.: Радио и связь, 1993.
4. Сергеев, А.Г. Метрология, стандартизация, сертификация : учебное пособие / А.Г. Сергеев, М.В. Латышев, В.В. Терегеря. – М. : Логос, 2001. – 536 с.
5. Панорядов, В.М. Сертификация : учебное пособие / В.М. Панорядов. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. – 96 с.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Хифзи моликияти зеҳни”

Тавсифи муҳтасари фан

Хифзи моликияти зеҳни - ташаккули маҳорати меҳнатӣ барои такмил додани таҷҳизоти истеҳсолот бо роҳи чорӣ намудани равандҳои нави истеҳсолӣ, воситаҳои техниқӣ ва равандҳои технологӣ.

Салоҳиятҳое, ки дар донишҷӯй зимни азхуднамоии фанни мазкур бояд ташаккул ёбанд.

- омузиши муқаррарот, мағхум ва категорияҳои конунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи хифзи моликияти зеҳни;
- омӯзиши институтҳои ҳуқуқи моликияти зеҳни;
- омӯзиши равишҳои қабули қарор оид ба таҳияи тадбирҳо оид ба пешгирии вайронкуни ҳуқуқи моликияти зеҳни дар фаъолияти касбӣ;

Номгӯи боб/мавзӯъҳои фан

-Консепсияи моликияти зеҳни

-Ҳуқуқи муаллифӣ

-Қонуни патент

-Соҳтори ариза барои ихтироъ

-Бақайдгирии ҳуқуқи патентӣ ба ихтироъ, модели фоиданок, намунаи саноатӣ

-Бақайдгирии ҳуқуқ ба пешниҳоди рационализаторӣ.

АДАБИЁТ

1. Аверина В. О. Защита прав авторов на результаты интеллектуальной собственности: некоторые вопросы теории и практики / В. О. Аверина // Вопросы права и проблемы становления гражданского общества в России : сб. науч. статей. Хабаровск : Изд-во Дальневост. юрид. ин-та МВД России, 2009.
2. Дворяшин Б.В. Основы метрологии и радиоизмерения. – М.: Радио и связь, 1993.
3. Сергеев, А.Г. Метрология, стандартизация, сертификация : учебное пособие / А.Г. Сергеев, М.В. Латышев, В.В. Терегеря. – М. : Логос, 2001. – 536 с.
4. Панорядов, В.М. Сертификация : учебное пособие / В.М. Панорядов. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. – 96 с.

**Барномаи таълими
аз фанни “Л.Т. Метрология, стандартикуоной ва тасдиқи сифат”**

Тавсифи мухтасари фан

Л.Т. Метрология, стандартикуоной ва тасдиқи сифат - мақсади газаштани лабораторияи тахассусӣ, ташаккул додани дониш ва малакаи донишҷӯён дар соҳаи стандартизатсия, ивазшавандагӣ, метрология, андозагирии техникӣ, сертификатсия ва (ё) баҳодиҳии мутобиқати маҳсулот мебошад. **Салоҳиятҳое, ки дар донишҷӯӯ зими азхуднамоии фанни мазкур бояд ташаккул ёбанд.**

- метрология, ченкунии техникӣ, баҳамивазшавӣ, стандартизатсия, сертификатсияи маҳсулот, кор ва хизматрасонӣ воситаи ҳифзи истеъмолкунанда аз беинсофии истеҳсолкунандагон мегардад;
- такмил додани хамаи ин воситаҳо бо максади таъмини сифат дар бозор пайдо шудани маҳсулоти аз чихати экологӣ ҳавфнок ва пастсифатро пешгирӣ мекунад, ки ба ин назорати иловагии давлатии сифат ва бехатарии маҳсулот мусоидат мекунад.

Номгӯи боб/мавзӯъҳои фан

- асбобҳои андозагирий
- намудҳо ва усулҳои ченкунӣ
- сарчашмаҳои хатогиҳои андозагирий
- хусусиятҳои метрологии асбобҳои ченкунӣ
- коркарди натиҷаҳои ченкунии бавосита
- коркарди натиҷаҳои ченкунии мустақим бо мушоҳидаҳои сершумори дақиқ

- таъмини ченакҳои яхела

АДАБИЁТ

1. РМГ 29–99. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Термины и определения. – М. : ИПК Издательство стандартов, 2000. – 50 с.
2. Сергеев, А.Г. Метрология, стандартизация, сертификация : учебное пособие / А.Г. Сергеев, М.В. Латышев, В.В. Терегеря. – М. : Логос, 2001. – 536 с.
3. Панорядов, В.М. Сертификация : учебное пособие / В.М. Панорядов. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. – 96 с.
4. Пономарёв, С.В. Управление качеством продукции. Введение в системы менеджмента качества / С.В. Пономарёв, С.В. Мищенко, В.Я. Белобрагин. – М. : Стандарты и качество, 2004. – 248 с.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Озмоиш ва сертификатсияи маҳсулот”

Тавсифи муҳтасари фан

Менечмент ва маркетинг дар истеҳсолот - дар асоси стандартҳои умумимаълумотии донишҷӯёни факултети физика, мақоми фанни интихобиро қасб карда, дар ташаккулёбии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландиҳтисос мавқеи яке аз фанҳои заруриро ишғол намудааст.

Салоҳиятҳое, ки дар донишҷӯ зимни азхуднамоии фанни мазкур бояд ташаккул ёбанд.

- ба низом даровардан, муттаҳидсозӣ, амиқ ва васеъ намудани донишҳои назариявии гирифташуда, мустақилона аз худ намудани маводи нави таълимӣ;
- ташаккули салоҳиятҳои умумӣ ва қасбӣ, аз ҷумла қобилияти ҷустуҷӯ, таҳдил ва арзёбии иттилооти барои гузоштан ва ҳалли вазифаҳои таълимӣ ва қасбӣ, рушди қасбӣ ва шахсият зарурӣ; барои такмил додани фаъолияти таълимӣ ва қасбӣ аз технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ истифода баранд;
- инкишоф додани қобилияти маърифатӣ ва фаъолияти хонандагон, ташаббуси эҷодӣ, мустакилият, масъулиятшиносӣ ва муташаккилӣ;
- ташаккули тафаккури мустақил, қобилияти рушди худ, такмили худ ва худшиносӣ;
- ташаккул додани малакаҳои фаъолияти самараноки мустақили қасбӣ.

Номгӯи боб/мавзӯъҳои фан

- идоракуни ташкилот
- мохият ва хусусиятҳои менечмнти мусир
- таърихи инкишофи менечменти илмӣ
- функцияҳо ва принсипҳои менечмент
- таҳриргари матнни Microsoft Word
- асосҳои маркетинг
- мохият, максад ва вазифаҳои маркетинг
- усулҳои тақсимоти молҳо ва хизматрасонӣ
- сяамтҳо ва марҳилаҳои асосии тадқиқоти маркетингӣ

АДАБИЁТ

1. Аристов, О. В. Управление качеством: Учебник / О.В. Аристов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2016. - 224 с.
2. Бурылов В. С. Средства и методы управления качеством: Учебное пособие / Л.В. Виноградов, В.П. Семенов, В.С. Бурылов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 220 с.
3. Зайцев, Г. Н. Управление качеством в процессе производства: Учебное пособие / Зайцев Г.Н. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 164 с.
4. Сизикин, А. Ю. Управление качеством: Учебное пособие / Б.И. Герасимов, А.Ю. Сизикин, Е.Б. Герасимова; Под ред. Б.И. Герасимова - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 216 с.
5. Сероштан, М. В. Управление качеством: Учебник / Михеева Е.Н., Сероштан М.В., - 2- е изд., испр. и доп. - М.:Дашков и К, 2017. - 532 с.
6. Янушкевич Алексей Валентинович Методы менеджмента качества. Методология управления риском стандартизации / П.С. Серенков, В.Л. Гуревич и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мин.: Нов. знание, 2014 - 256 с.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Асбобҳои электронӣ ва МЭҲ»

Тавсифи мухтасари фан

Асбобҳои электронӣ ва МЭҲ - дар асоси стандартҳои умумимаълумотии донишҷӯёни факултети физика, мақоми фанни интихобиро касб карда, дар ташаккулӯбии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландиҳтисос мавқеи яке аз фанҳои заруриро ишғол намудааст.

Салоҳиятҳое, ки дар донишҷӯ зимины азхуднамоии фанни мазкур бояд ташаккул ёбанд.

- аз рӯи талаботҳои стандарти таълимӣ барои ихтисосҳои ихтисосҳои информатикаи факултети механика математика тартиб дода шудааст. -

денишчүйн маълумот дар бораи асбобҳои электронӣ ва МЭҲ, элементҳои онҳоро ташкилдиҳанда, тарзи кори онҳо ва технологияи сохтани ин элементҳо дода мешавад.

- денишчӯйн малакаи таҷрибагузаронӣ ва истифодаи қонунҳои асбобҳои электронӣ ва МЭҲ-ро дар амалия ёд гиранд

Номгӯи боб/мавзӯъҳои фан

-Муқаддима. Мавқеи электроника ва асосҳои физикии МЭҲ. Истифодаи микронақшаҳо ва асбобҳои нимноқилие, ки дар солҳои охир сохта шудаанд. Татбиқи онҳо дар радиоэлектроника ва МЭҲ.

-Асбобҳои нимноқилий ва истифодаи онҳо дар техникаи ҳисоббарор. Асосҳои техникии МЭҲ. Асбобҳои нимноқилий ва тарзи кори онҳо.

-Усулҳои гуногуни ҳосил кардани n-p гузариш. Ҳодисаҳои физикӣ дар n-p гузариш. Ноқилияти хусусии нимноқилҳо. Ноқилияти ҳоси нимноқилҳо вобаста аз ҳарорат.

-Соҳт ва тарзи кори транзисторҳо. Соҳти транзистори хӯлавии биқутбӣ ва механизми ҷараёнгузаронӣ дар нимноқилҳои намуди p-n-p ва n-p-n.

-Микронақшаҳои интегралӣ ва намудҳои онҳо. Нақшаҳои интегралии якэлемента (диодҳо, триодҳо, резисторҳо, конденсаторҳо ва ғайра).

-Усулҳои навишти магнитӣ. Тарзи навишти магнитӣ дар элементҳои ҳозира. Ду тарзи соддатарини сабт - сабт бо бозгашт ба ҳолати сифрӣ.

АДАБИЁТ

1. Богданов Г.П. и др. Метрологическое обеспечение и эксплуатация измерительной техники. – М.: Радио и связь, 1990. – 240 с.
2. Новицкий П.В. Оценка погрешностей результатов измерений. – Л.: Энергоиздат, 1985. – 248 с.
3. Кудрицкий В.Д. Автоматизация контроля радиоэлектронной аппаратуры. – М.: Сов. радио, 1977. – 256 с.
4. Яблонский О.П. Основы стандартизации, метрологии, сертификации: Учебник. – Ростов н/Д.: 2004. – 448 с.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Озмоиш назорат ва бехатарии маҳсулот”

Тавсифи муҳтасари фан

Озмоиш назорат ва бехатарии маҳсулот - ташаккул додани системаи дениш, малака ва маҳорат дар байни денишчӯйн, барои назорати сифати ашъёи хом ва маҳсулоти тайёр дар корхонаҳо зарур аст, саноати ҳурокворӣ; шинос шудан бо усулҳо ва қоидаҳои ченқунии параметрҳои асосии ашъёи хом, маҳсулоти нимтайёр ва маҳсулоти тайёр.

Салоҳиятҳое, ки дар донишҷӯ зими азхуднамоии фанни мазкур бояд ташаккул ёбанд.

- маълумотҳои умумӣ оиди озмоиш назорат ва бехатарии истеҳсолотро аз худ намояд;
- банақшагирии озмоишҳоро донад;
- моделсозии омориро донад;
- мақсадҳои омори тасвириро шарҳ дода тавонад;
- идоракуни сифатро омӯзад;
- муайян намудани равандҳои истеҳсолиро тавонад.

Номгӯи боб/мавзӯъҳои фан

- Вазифаҳо ва намудҳои санчиш ва назорат.
- Намудҳои санчишҳо. Санчишҳо ҳамчун раванди технологӣ.
- Омодасозӣ ва гузаронидани санчишҳо.
- Муқаррапот ва талаботҳои умумӣ оид ба таъмини ягонагии санчишҳо.
- Вазифаҳои асосии санчиши механикӣ. Воситаҳои санчиши фарсадашавӣ ва соиш.
- Асбобҳо барои ченкуни сахтии мавод. Санчишҳои ларзиш.

АДАБИЁТ

1. Аристов, О. В. Управление качеством: Учебник / О.В. Аристов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2016. - 224 с.
2. Бурылов В. С. Средства и методы управления качеством: Учебное пособие / Л.В. Виноградов, В.П. Семенов, В.С. Бурылов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 220 с.
3. Зайцев, Г. Н. Управление качеством в процессе производства: Учебное пособие / Зайцев Г.Н. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 164 с.
4. Сизикин, А. Ю. Управление качеством: Учебное пособие / Б.И. Герасимов, А.Ю. Сизикин, Е.Б. Герасимова; Под ред. Б.И. Герасимова - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 216 с.
5. Сероштан, М. В. Управление качеством: Учебник / Михеева Е.Н., Сероштан М.В., - 2- е изд., испр. и доп. - М.:Дашков и К, 2017. - 532 с.
6. Янушкевич Алексей Валентинович Методы менеджмента качества. Методология управления риском стандартизации / П.С. Серенков, В.Л. Гуревич и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мин.: Нов. знание, 2014 - 256 с.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Системаҳои иттилоотӣ-ченкунӣ”

Тавсифи муҳтасари фан

Системаҳои иттилоотӣ-ченкунӣ - максади азхудкуни фан ташаккул додани донишу малака дар соҳаи лоихакаши ҷаҳонӣ ва принципҳои кори элементҳо ва системаҳои марказонидашудаи идоракуни, андозагири ва сигнализатсия, шиносӣ бо қарорҳои стандартҳои техники мебошад..

Салоҳиятҳое, ки дар донишҷӯ зинни азхуднамоии фанни мазкур бояд ташаккул ёбанд.

- қобилияти омодагӣ ба омӯзиши мустақилона дар шароити нави фаъолияти истеҳсолӣ бо қобилияти муқаррар намудани афзалиятҳо барои расидан ба мақсад дар мӯҳлати мувоғиқ;
- маҳорати дар асоси илмӣ ташкил кардани меҳнат, мустақилона баҳо додан ба натиҷаҳои фаъолияти худ, азхуд кардани малакаи кори мустақилона, аз чумла дар соҳаи тадқикоти илмӣ;
- маҳорати ба амал баровардани назорати техники ба кори бехатари таҷхизоти электрики ва таҷхизоти автоматиқунонии киштӣ, гузаронидани имтиҳонҳо, аттестацияи таҷхизоти электрики ва таҷхизоти автоматиқунонии киштӣ ва хизматрасонӣ;

Номгӯи боб/мавзӯъҳои фан

- Муқаррароти асосии назарияи иттилоотии андозагирий ва технологияи рақамиӣ
- Дастгоҳи асбобҳои рақамиӣ ва системаҳои иттилоотии ченкунӣ
- Истифодаи системаҳои иттилоотии ченкунии киштӣ
- Муқаррароти асосии назарияи иттилоотии андозагирий ва технологияи рақамиӣ
- Дастгоҳи дастгоҳҳои рақамиӣ ва системаҳои иттилоотии андозагирий

АДАБИЁТ

1. Богданов Г.П. и др. Метрологическое обеспечение и эксплуатация измерительной техники. – М.: Радио и связь, 1990. – 240 с.
2. Новицкий П.В. Оценка погрешностей результатов измерений. – Л.: Энергоиздат, 1985. – 248 с.
3. Кудрицкий В.Д. Автоматизация контроля радиоэлектронной аппаратуры. – М.: Сов. радио, 1977. – 256 с.
4. Яблонский О.П. Основы стандартизации, метрологии, сертификации: Учебник. – Ростов н/Д.: 2004. – 448 с.

ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН

ФАКУЛТЕТИ ФИЗИКА

БАРНОМАИ НАМУНАВИИ ТАЪЛИМИИ КАФЕДРАИ МОШИНҲОИ ҲИСОББАРОР, СИСТЕМАҲО ВА ШАБАКАҲО

Барнома барои донишҷӯёни ихтисоси 1-40020100 - Мошинҳои ҳисоббарор, системаҳо ва шабакаҳои факултаи физикаи ДМТ пешбинӣ шудааст.

Муратгибон: мудири кафедраи мошинҳои ҳисоббарор, системаҳо ва шабакаҳо, н.и.ф.м., дотсент Норматов З.С., д.и.ф.м., профессор Ҷӯраев Х.Ш., н.и.ф.м., дотсент Нарзуллоев Н., н.и.ф.м., дотсент Маҳмудов И.Ш., н.и.тех., муаллими калон Асомиддинов З.Ш., н.и.пед., Восидов Ш.Ю., н.и.ф.м., муаллими калон Каримов З.Д., асистент Маматқурова Н.О.

Муҳаррир: н.и.ф.м., дотсент Норматов З.С.

Барномаи намунавии таълимӣ дар ҷаласаи кафедраи мошинҳои ҳисоббарор, системаҳо ва шабакаҳои факултети физикаи ДМТ баррасӣ ва муҳокима шудааст.

Суратҷаласаи №5_ аз _«10»_12__ соли 2022

Барномаи намунавии таълимӣ дар шӯрои илмӣ-методии ДМТ муҳокима ва тасдиқ шуда, барои истифода дар раванди таълими факултети физика пешниҳод шудааст.

Суратҷаласаи №_4/6_ аз _ «27»_12__ соли 2022

Душанбе - 2023

ПЕШГУФТОР

Барномаҳои намунавӣ (минбаъд Барномаҳо), ки дар асоси Стандарти давлатии таълимии таҳсилоти олии касбии ҷумҳурии Тоҷикистон самти 40 02 – «Воситаҳои дастгоҳӣ», ки аз тарафи Вазорати маорифи ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.12.2017 таҳти раками 18/80 таҳия шудааст, асосан барои барномаи таълимии курсҳои мошинҳои ҳисоббарор, системаҳо ва шабакаҳо, ки Шӯрои методии ДМТ тасдиқ кардааст, мувоғиқ мебошад. Соҳтори «Барномаҳо» аз барномаҳои намунавии пештара фарқ мекунад ва се фаслро дар бар мегирад:

1. Барномаи фанҳои умумикасбӣ;
2. Барномаи фанҳои тахассусӣ;
3. Барномаи фанҳои интихобӣ.

Фанҳои таълимие, ки ба ҳар як фасл мансуб мебошанд, дар мундариҷаи Барномаҳо муфассал зикр гардидаанд.

Дар Барномаҳо фанҳои асосии дар кафедра тадрисшаванд: **фанҳои умумикасбӣ**: «Математикаи ҳисоббарор», «Назарияи автоматҳо», **фанҳои интихобӣ**: «Криптография ва ҳифзи маълумотҳо», «Забони алломатгузорӣ ва пайвастагӣ ба барномаҳои шабакавӣ», «Системаи идоракунандай техникии компьютерӣ», «Таъминоти барномаҳои графикӣ», «Моделсозии равандҳои физикиӣ», «Асосҳои барномасозӣ» «Технологияҳои муосири компьютер-идоракунанда», «Моделсозии компьютерии ҳодисаҳои физикиӣ», «Усули моделсозии математикии масъалаҳои таълимӣ», «Барномаҳои 3D ва раванди тарҳрезии онҳо», «Пайвастагиҳои васоитҳои техникии шабакаҳои компьютерӣ», «Технологияи асбобҳои нимноқилий», **фанҳои тахассусӣ**: «Технологияи информатсионӣ», «Барномасозӣ бо забони савияи баланд», «Системаи таъминоти барномавӣ», «Системаҳои оператсионӣ (омилий)», «Ташкили мошинҳои электронии ҳисоббарор ва системаҳо», «Ҳазинаи маълумотҳо», «Шабакаҳои мошинҳои электронии ҳисоббарор ва телекоммуникатсия», «Усулҳои химояи ахбори компьютерӣ», «Асосҳои назарияи идоракунӣ», «Интерфейсҳои васоити перефейрӣ», «Моделсозӣ», «Схемотехника», «Графикаи муҳандисӣ ва мошинӣ (компьютерӣ)», фаро гирифта шудаанд.

Дар асоси Барномаҳои мазкур барномаҳои корӣ (силлабусҳо) тартиб дода шуда бо қарори кафедра ва Шурии илмӣ-методии факултети физикаи ДМТ тасдиқ гардида, дар раванди таълим дар факултети физика мавриди истифода қарор мегиранд. Ҳангоми таҳияи барномаҳои корӣ (силлабусҳо) мавзӯъҳои дар Барномаҳо пешниҳодшуда бояд ба шакли умумӣ риоя шуда, дастовардҳои илму техникаи муосири соҳа мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор гирад. Ҳамзамон бояд дар барномаҳои кории фанҳои тахассусӣ самти асосии таҳқиқ дар муассисаҳои олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҷриба ва анъанаҳои он дар

тайёр кардани мутахассисон ва инчунин дигар хусусиятҳои ба донишгоҳ марбут дар назар гирифта шавад.

Дар барномаҳои корӣ (силлабусҳо) тартиби тадриси мавзӯъҳо баён гардида, төъдоди соатҳои ба он маҳсуб нишон дода мешаванд. Тартиб ва пайдарпайии гузориши мавзӯъ ва фаслҳои чудогонаи он вобаста ба шароити муассисаҳои олии касбӣ метавонад тағиیر ёбад. Агар фанҳои таълимӣ ба гайр аз дарсҳои лексионӣ дорои машғулиятҳои лабораторӣ ва амалӣ бошанд, он гоҳ барномаи корӣ бояд нақшай мушаххаси масоили мавриди омӯзиши ин дарсҳоро дарбар гирифта, тартиби иҷроиш ва тақсимоти соатҳоро пешбинӣ намояд.

Компьютерикунонии ҷамъият ба пайдоиши соҳаҳои нави илмӣ, зиёдшавӣ, коркард ва истифодаи технологияҳои навтарини корхонаҳои истеҳсолӣ, механизмҳои идоракуниии системаҳои мураккаб ва гайра замина гузаштааст. Соҳаҳои нави пайдошуда майдони таҳқиқотҳои ихтисосмандони соҳаҳои гуногуни илму техника мебошад, ки он ба пайдошавии равияҳои нави ихтисосҳо ба монанди технологияи информационӣ, информатика, ва гайра замина гузаштааст. Барои тайёр намудани мутахассисони соҳаҳои нав дар ҳамаи мактабҳои олий факултет, шӯъба ва кафедраҳо ташкил карда шуданд.

Мазмун ва төъдоди масоили дар дарсҳои лабораторӣ ва амалӣ иҷрошавандаро кафедра мутобиқ ба барномаи намунавӣ ва бо назардошли шароити муассисаҳои олии касбӣ, самти анҷом додани таҳқиқоти илмӣ таъин мекунад. Баъзе аз мавзӯъҳо, албатта вобаста ба шароит: таъмин будани муассисаи таълимӣ бо мутахассисон ва омӯзгорони соҳибтаҷриба, инчунин мавҷудияти маводу дастгоҳҳо ва корхонаҳои таҷрибаомӯзӣ омӯзиши амиқро талаб менамоянд, бинобар ин дар барномаҳои корӣ ин масоил бояд мавриди арзёбӣ қарор гирад.

ФАСЛИ I. БАРНОМАИ ФАНҲОИ УМУМИКАСБӢ

Барномаи таълимӣ аз фанни “Математикаи ҳисоббарор”

САРСУХАН

Барномаи таълимии аз фанни «Математикаи ҳисоббарор» фанни ҳатмии таҳассусии касби буда, дар ташаккулёбии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландихтисос мавқеи яке аз фанҳои асосӣ (базавӣ)-ро ишғол менамояд. Ҳангоми тадриси он маълумот дар бораи моҳият ва амалӣ гардидани қонуниятиҳои арифметики ва мантиқии асосии васоити техникии рақамӣ, шиносой бо асосҳои модел, назарияи алгоритмҳо, таҳлил ва синтезӣ алгоритм, исботи усулои математикӣ ва имконияти таъминоти барномавии пешкаш карда мешаванд.

Ин фан бо дигар фанҳои зерин вобастаги дорад; алгебра вагеометрия, таҳлили математикӣ, муодилаҳои дифференсиалиӣ, муодилаҳои физикаи математикӣ, назарияи автоматҳо, забонҳои барномасозии савияи баланд ва гайра.

МУҚАДДИМА

Мақсади омӯзиши ин фан шиноскунӣ ва баланд бардоштани фанни бунёдии донишҷӯён оиди усулҳои ҳалли масъалаҳо бо истифодаибарии компьютер мебошад. «Математикаи ҳисоббарор» қарib дар ҳамаи илмҳои табиатшиносӣ ва ҷамъиятӣ истифода бурда мешавад. Вазифаи асосии фанни «Математикаи ҳисоббарор» ин донишҷӯёнро ба кор карда баровардан ва истифода бурдани усулҳои математикӣ ва компьютерӣ дар соҳаи гуногуни илм, техника ва идоракуни хоҷагии ҳалқ, ба сохтани моделҳои математикӣ тайёр менамояд.

Муқаддимаи математикаи ҳисоббарор. Математикаи ҳисоббарор ҳамчун қисми муҳими математикаи мусир. Вазифаи асосии математикаи ҳисоббарор дар протсесси азхудкунии илм. Тараққиёти босуръати техникаи ҳисоббарор дар соҳаҳои гуногуни илм ва идоракуни хоҷагии ҳалқ.

Моделсозии математикӣ. Моделсозии математикии масъалаҳои физикӣ: экологӣ: иқтисодӣ дар МЭҲ. Ба нақшагирии системаҳои мураккаб ва гайра. Имконияти ҳисобкунии моделҳои гуногун дар компьютер, баланд бардоштани техникаи ҳисоббарории он. Речи диалогӣ дар ҳисобкунҳои таҷрибавӣ, асбобҳои техникии ба он хизматкунанда ва таъминоти математикии он.

Усулҳои ададӣ. Усулҳои оддитарини ҳалли ададии масъалаҳои таҳлили математикӣ: алгебра ва муодилаҳои дифферентсиалии оддӣ (интерполиронӣ, формулаҳои квадратурӣ, системаи муодилаҳо, масъалаҳои Коши ва масъалаҳои канорӣ барои муодилаҳои дифферентсиалии оддӣ).

Мағҳумҳои асосии назарияи ҳатоиҳо. Қимати тақрибии ададҳо ва ҳатоии онҳо. Навишти даҳии қимати тақрибии адад. Ҳатоӣ натиҷаӣ амалиёт бар қимати тақрибии адад. Қоидаҳои наздиқкунонӣ. Намудҳои ҳатоӣ. Ҳисоббарорӣ аз рӯи формула.

Назарияи интерполятсионӣ. Гузориши умумии масъалаи интерполятсионӣ. Фарқҳои охирнок ва нисбатҳои фарқӣ. Бисёраъзогии интерполятсионии Лагранҷ. Саҳехии наздиқшавии бисёраъзогии интерполятсионии Лагранҷ. Бисёраъзогии интерполятсионии Нютон барои гиреҳҳои номунтазам. Бисёраъзогии интерполятсионии Нютон барои гиреҳҳои мунтазам ва аъзои боқимондаи он. Бисёраъзогии интерполятсионӣ барои гиреҳҳои «марказӣ». Экстраполятыя ва интерполятыя чаппа. Сплайн-интерполятыя.

Дифферентсионии ададӣ. Гузориши масъала. Ноустувории масъалаи дифферентсионии ададӣ. Формулаи дифферентсионии ададӣ дар асоси бисёраъзогии Лагранҷ. Формулаи дифферентсионии ададӣ барои гиреҳҳои номунтазам. Формулаи дифферентсионии ададӣ барои гиреҳҳои мунтазам.

Интегронии ададӣ. Гузориши масъала. Формулаи квадратурии росткунчаҳо. Формулаи квадратурии трапетсия. Формулаи Симпсон (параболикӣ). Формулаи квадратурии Нютон-Котесс. Аъзои боқимондаи формулаҳои квадратурӣ. Формулаи квадратурии Чебишев ва Гаусс. Ҳисобӣ тақрибии қимати интегралӣ ғайри хос. Усули Л.В. Канторович (чудокунӣ маҳсусият). Ҳисоби тақрибии интегралҳои каратӣ.

Назарияи наздиккунӣ. Гузориши масъала. Ҳисоби қимати функсияҳо. Тартибидиҳи ва истифодаи ҷадвалҳои математики. Наздикшавии миёнаквадратӣ. Мураттабкуни формулалоҳои эмпирикӣ. Усули квадратҳои хурдтарин.

Усулҳои ададии ҳалли муодилаҳои дифферентсиалии оддӣ. Усулҳои якқадама ва бисёрқадамаи ҳалли масъалаи Коши. Устуворӣ. Наздикшавӣ. Интегронии системаҳо. Усулҳои ҳалли масъалаҳои канорӣ. Усулҳои ададии ҳалли масъалҳои физикаи математики. Мафхумҳои асосии назарияи схемаҳои фарқӣ. Аппроксиматсияи муодилаҳои дифферентсиалиӣ бо муодилаҳои фарқӣ. Устуворӣ, корректнокӣ, наздикшавии схемаҳои фарқӣ ва алоқаи онҳо бо аппроксиматсияи муодилаҳои дифферентсиалиӣ. Схемаҳои дуқабата ва устувории онҳо.

Принципи максимум барои схемаҳои фарқӣ. Устуворӣ ва наздикшавии схемаи фарқии масъалаи Дирихле барои муодилаи Пуассон. Дар бораи схемаҳои фарқии дуқабата, сеқабата ва устувории онҳо.

Усулҳои ҳалли муодилаҳои турӣ. Схемаҳои фарқӣ барои муодилаҳои кӯҷониши. Схемаҳои фарқӣ барои муодилаҳои гармигузаронӣ. Усули самтҳои тағйирёбанда барои масъалаҳои бисёрченака. Усули аппроксиматсияи суммавӣ. Усули итератсионии ҳалли масъалаи канории турӣ.

Усулҳои дигари ҳалли масъалаҳои физикаи математики. Усули элементҳои охирнок. Схемаҳои вариатсионӣ-фарқӣ. Усули характеристики барои системаи гиперболикии муодилаҳои тартиби якум.

Усули ҳалли муодилаҳои интегралӣ. Муодилаи Фредголми чинси дуюм. Усули пай дар пай наздикшавӣ дар муодилаи Фредголм. Ҳалли муодилаи Волтери чинси дуюм. Ҳалли муодилаи интегралӣ бо ядрои охирнок.

НОМГӮИ МАВЗӰҲОИ НАМУНАВИИ КОРҲОИ ЛАБОРАТОРИӢ

1. Математикаи ҳисоббарор ҳамчун қисми муҳими математикаи муосир.
2. Моделсозии математикии масъалаҳои физики
3. Усулҳои оддитарини ҳалли ададии масъалаҳои таҳлили математики
4. Қимати тақрибии ададҳо ва хатоии онҳо
5. Гузориши умумии масъалаи интерполяцисионӣ
6. Ноустувории масъалаи дифферентсионии ададӣ
7. Формулаи квадратурии росткунчаҳо
8. Ҳисоби қимати функсияҳо
9. Усулҳои якқадама ва бисёрқадамаи ҳалли масъалаи Коши. Устуворӣ

10. Устуворӣ ва наздикшавии схемаи фарқии масъалаи Дирихле барои муодилаи Пуассон
11. Схемаҳои фарқӣ барои муодилаҳои кӯҷониши
12. Усули элементҳои охирнок
13. Муодилаи Фредголми чинси дуюм

НОМГӮИ МАВЗӰҲОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ АМАЛИ

1. Маълумотҳо оиди усулҳои ададӣ
2. Таҳлили андешаҳо вобаста ба мавзӯъ, равандҳои мусбат ва манфи
3. Комплекси проблемавии ҳисоб.
4. Намудҳои бисёраъзогии интерполяцонии, таинот ва истифодабарии онҳо.
5. Ноустуории масъала ва классификатсияи онҳо.
6. Таҳлили формулаҳои квадратури ва кубатури.
7. Ёфтани ҳалли тақрибии СМАХ бо усули танзимкунонӣ
8. Решаҳои муодилаҳои алгебравии ошӯбӣ
9. Истифодабарии ҷадвалҳои математики ва соҳтани формулаҳои эмпирикӣ
10. Усули гузарониши роста, чаппа ва миёна.
11. Усули Эйлер ва ҳалли масъала.
12. Тарзҳои ҳосил намудани системаи муодилаҳои маҳсус
13. Масъалаҳои амали ва схемаи фарқии онҳо
14. Аппроксиматсияи масъалаи канории дуюм баврои муодилаи мавҷӣ

АДАБИЁТ

1. Ҷӯраев Х.Ш. Усулҳои ададӣ. –Душанбе, Эрграф, 2021. -230 с.
2. Ҷӯраев Х.Ш. Усулҳои ададӣ. Фасли 1. –Душанбе, Деваштий, 2007. -109 с.
3. Ҷӯраев Х.Ш. Усулҳои ададӣ. Фасли 2. –Душанбе, Эрграф, 2014. -76с.
4. Алиев Б., Ашӯров М. Усулҳои ададӣ. Душанбе, ДДМТ, 1994, -134 с.
5. Алиев Б., Юханонов Н.Н. методҳои асосии математикаи ҳисобкунӣ, Душанбе : Маориф, 1989, -224 с.
6. Бахвалов Н.С. Численные методы. –М. : Наука, 1975, -631 с.
7. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы, -М.: Наука, 1987, -598 с.
8. Березин И.С., Жидков Н.П. Методы вычислений. –М.: Наука, т.1. 1977,-632 с.
9. Демидович Б.П., Марон И.А. Основы вычислительной математики. -МИ.: Наука, 1970. -598 с.
10. Самарский А.А. Введение в численные методы. –М.: Наука, 1987. - 286 с.
11. Самарский А.А. Теории разностных схем. –М.: Наука, 1983, 516 с.
12. Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач. – М.: Наука, 1986, 288 с.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Назарияи автоматҳо”

САРСУХАН

Барномаи таълимии аз фанни «Назарияи автоматҳо» фанни ҳатмии таҳассусии қасби буда, дар ташаккулёбии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландиҳтисос мавқеи яке аз фанҳои асосӣ (базавӣ)-ро ишғол менамояд. Ҳангоми тадриси он маълумот дар бораи Автомата ниҳоӣ: Шабакаи Петрӣ. Шиносой бо автомати ниҳоӣ. Детерминиронӣ ва ғайридетерминиронии автомати ниҳоӣ. Автомата ниҳоӣ бо s - гузариш. Автомата колективӣ. Забон ва ифодаи мунаzzам (регулярӣ): Танзими забон ва автомати ниҳоӣ. Мағҳуми автоматҳо ва забони формалӣ. Ифодаи регулярӣ. Автомати ниҳоӣ ва ифодаи регулярӣ. Татбиқи ифодаи регулярӣ. Қонунҳои алгебравӣ барои ифодаи регулярӣ. Забон ва грамматикаи озод. Маълумотҳо ва консепсияи пайдоиш. Синфиқунонии забонҳо. Пайдошавии грамматики ва ҷудокунакҳо Ҳосиятҳои забонҳои регулярӣ ва имконияти таъминоти барномавӣ пешкаш карда мешаванд.

Ин фан бо дигар фанҳои зерин вобастаги дорад; алгебра ва геометрия, таҳлили математикӣ, муодилаҳои дифференсиалиӣ, муодилаҳои физикаи математикӣ, назарияи автоматҳо, забонҳои барномасозии савияи баланд ва ғайра.

МУҚАДДИМА

Мақсади омӯзиши ин фан баланд бардоштани дониши ҳазинавии донишҷӯён оид ба назарияи автоматҳо, шиносой бо асосҳои модел, назарияи алгоритмҳо ва исботи формалӣ мебошад.

Муқаддимаи назарияи автоматҳо. Мағҳуми назарияи автоматҳо. Мақсад ва вазифаҳои фан. Адабиёти умумӣ. Мавқеи назарияи автоматҳо дар байни фанҳои фундаменталиӣ.

Автомати ниҳоӣ: Шабакаи Петрӣ. Шиносой бо автомати ниҳоӣ. Детерминиронӣ ва ғайридетерминиронии автомати ниҳоӣ. Автомати ниҳоӣ бо s - гузариш. Автомата колективӣ.

Забон ва ифодаи мунаzzам (регулярӣ): Танзими забон ва автомати ниҳоӣ. Мағҳуми автоматҳо ва забони формалӣ. Ифодаи регулярӣ. Автомати ниҳоӣ ва ифодаи регулярӣ. Татбиқи ифодаи регулярӣ. Қонунҳои алгебравӣ барои ифодаи регулярӣ. Забон ва грамматикаи озод. Маълумотҳо ва консепсияи пайдоиш. Синфиқунонии забонҳо. Пайдошавии грамматикӣ ва ҷудокунакҳо.

Ҳосиятҳои забонҳои регулярӣ: Забонҳои ғайрирегулярӣ. Ҳосияти маҳдудии забонҳои регулярӣ. Ҳосияти ҳалшавандагии забонҳои регулярӣ. Баробарқуввагӣ ва минимишудаи автоматҳо.

Автоматҳо бо хотираи магазинӣ: Таърифи автоматҳо бо хотираи магазин (ХМ). Забони ХМ-и автоматҳо. Баробарқуввагии ХМ-и автоматҳо ва грамматикаи озод. Автоматҳои бо ХМ-и дитерминиронидашуда.

Машинаи Тюинг: Масъалаи компьютер ҳалнақунанда. Схемаҳои синхронӣ ва асинхронӣ. Мошини Тюинг. Техникаи барномасозии машинаи Тюинг. Васеъкуни хазинаҳои машинаи Тюинг. Машинаи Тюинг бо маҳдудият. Машинаи Тюинг ва компьютер.

Модел: Модели табдилдиҳиҳои дискретии В.М.Глушков. Синтези мутлақ. Гирифтани автомати муайяни нопурра. Синтези сохторӣ. Мавқъеи элементҳои хотира. Кодиронии ҳолатҳои синхронӣ ва асинхронии автомат.

Схемаҳо: Схемаи манттқӣ. Сохтани схемаи комбинатсионии автомат. Микропрограммасозӣ.

Масъалаҳои ҳалшаванд ва душворҳалшаванд: Забони ҳисобнашаванд: ҳалқаи дуии шуморавӣ, коди машинаи Тюинг, забони диагоналӣ. Масъалаи ҳалнашавандай шуморавии-рекурсивӣ. Забони рекурсивӣ. Забони умушишуда.

Лоиҳакаши: Масъалаи инъикоси вақт дар лоиҳакаши. Вазифаҳо ва ояндабинии лоиҳакашиҳо ва автоматикунониҳо.

НОМГӮИ МАВЗӰҲОИ НАМУНАВИИ КОРҲОИ ЛАБОРАТОРИЙ

1. Мафҳуми назарияи автоматҳо
2. Шиносой бо автомати ниҳоӣ
3. Танзими забон ва автомати ниҳоӣ
4. Забонҳои ғайрирегулярӣ
5. Таърифи автоматҳо бо хотираи магазин (ХМ)
6. Схемаҳои синхронӣ ва асинхронӣ
7. Модели табдилдиҳиҳои дискретии В.М.Глушков
8. Сохтани схемаи комбинатсионии автомат
9. Масъалаи ҳалнашавандай шуморавии-рекурсивӣ
10. Масъалаи инъикоси вақт дар лоиҳакаши

НОМГӮИ МАВЗӰҲОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ АМАЛИЙ

1. Хосияти ҳалшавандагии забонҳои регулярӣ.
2. Баробарқуввагӣ ва минимишудаи автоматҳо.
3. Автоматҳо бо хотираи магазинӣ:
4. Таърифи автоматҳо бо хотираи магазин (ХМ). Забони ХМ-и автоматҳо.
5. Баробарқуввагии ХМ-и автоматҳо ва грамматикаи озод. Автоматҳои бо ХМ-и дитерминиронидашуда.
6. Мошини Тюинг: Масъалаи компьютер ҳалнақунанда. Схемаҳои синхронӣ ва асинхронӣ. Мошини Тюинг.
7. Техникаи барномасозии машинаи Тюинг.
8. Васеъкуни хазинаҳои машинаи Тюинг.
9. Машинаи Тюинг бо маҳдудият. Машинаи Тюинг ва компьютер.
Модел: Модели табдилдиҳиҳои дискретии В.М.Глушков. Синтези мутлақ.

10. Гирифтани автомати муайяни нопурра. Синтези сохтори. Мавъеи элементҳои хотира. Кодиронии ҳолатҳои синхронӣ ва асинхронии автомат.
11. Схемаҳо: Схемаи мантиқӣ. Сохтаии схемаи комбинатсионии автомат. Микропрограммасозӣ.
12. Масъалаҳои ҳалшаванд ва душворҳалшаванд:
13. Забони ҳисобнашаванд: ҳалқаи дуии шуморавӣ, коди мошинаи Тюринг, забони диагоналӣ.
14. Масълаи ҳалшавандай шуморавӣ-рекурсивӣ. Забони рекурсивӣ. Забони умумишиуда.
15. Лоиҳакашӣ: Масълаи инъикоси вақт дар лоиҳакашӣ.
16. Вазифаҳо ва ояндабинии лоиҳакашиҳо ва автоматикуниҳо.

АДАБИЁТ

1. Джон Хонкрафт, Роджив Мотвани, Джеффри Д. Введение в теорию автоматов, языков и вычислений. 2-е изд. -М.: Издательский дом «Вильяме», 2002, -528 с.
2. Корп Р.М. Сводимость комбинаторных проблем. М.: Мир, 1975. Б) адабиёти иловагӣ
3. Кнут Д. Искусство программирования. В трех томах. Полученные алгоритм. -М.: Издательский дом «Вильяме», 2000.
4. Шокиров Ф., Шамсов А., Самиев М. Асосҳои технологияҳои иттилоотии муосир, -Хучанд, ДДҲБСТ, 2005, 822 с.

ФАСЛИ II. БАРНОМАИ ФАНҲОИ ИНТИХОӢ

**Барномаи таълимӣ
аз фанни “Технологияи барномасозӣ”**

САРСУХАН

Барномаи таълимии аз фанни «Технологияи барномасозӣ» фанни ҳатмии таҳассусии қасби буда, дар ташаккулёбии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландиҳтисос мавҷеи яке аз фанҳои интихобиро ишғол менамояд. Ҳангоми тадриси он маълумот дар бораи моҳият ва амалӣ гардидани қонуниятиҳои алгоритм, барномасозӣ ва коркарди он дар васоити техникаи рақамӣ, шиносой бо асосҳои модел, назарияи алгоритмҳо, таҳлил ва синтезӣ алгоритм, таҳлили барнома ва имконияти таъминоти барномавии пешкаш карда мешаванд.

Ин фан бо дигар фанҳои зерин вобастаги дорад; забони барномасозии савияи баланд, назарияи автоматҳо, алгоритм ва мантиқи математика ва гайра.

МУҚАДДИМА

Мақсади омӯзиши ин фан шиноскуни ва баланд бардоштани фанни бунёдии донишҷӯён оиди барномасозӣ, коркарди барнома ва алгоритм бо истифодаибарии компьютер мебошад. Технологияи барномасозӣ (курси маҳсус)

кариб дар ҳамаи фанҳои технологияи информатсионии мусоир истифода бурда мешавад. Вазифаи асосии фанни « Технологияи барномасозӣ (курси маҳсус)» донишҷӯёро ба кор карда баровардан ва истифода бурдани алгоритм, барнома ва компьютерӣ фардӣ дар соҳаи гуногуни илм, техника ва идоракунии хочагии ҳалқ, ба соҳтани моделҳои математики тайёр менамояд.

Талаботҳои асоси ба дарахаи азхудкуни мазмуни фан.

Дар натиҷаи омӯзиши фан донинҷӯён бояд:

а) донанд:

- мавқеи асосии технологияи программасозӣ;
 - зинаҳои тайёр намудани ҳалли масъала дар компьютер;
 - тартиб додани алгоритмҳои беҳтарин барои ҳалли масъалаҳои соҳавӣ;
- б) тавонанд:
- бо яке аз забонҳои программасозӣ (Qbasic, Turbo Pascal, Visual Basic, Delphi, C++, Matlab (визуалӣ, конзолӣ ва матритецавӣ) ва ғайраҳо) навиштани программа ва аз компьютери фарди натиҷа гирифтан;
- в) ояндабинӣ ва анъанаи пешрафти технологияи барномасозӣ.

Муқаддими технологияи программасозӣ

Мафҳуми технологияи программасозӣ. Мақсад ва вазифаи фан. Маълумоти умумӣ оид ба забонҳои программӣ. Мавқеъи асосии технологияи программасозӣ.

Зинаҳои тайёр намудани ҳалли масала дар компьютер

Модели математикӣ. Интиҳоби усуљҳои ҳисоб. Коркарди схемаҳои алгоритмӣ. Тартиб додани программа (дар забони программасозӣ). Тайёр намудани информатсияҳо. Дохилкуни программа ва додашудаҳои аввала. Ташкили ҳалли масъала бо ёрии операторҳои забони идоракунии масъалаҳо.

Коркарди схемаи алгоритмонӣ

Барномасозии соҳти хаттӣ, шоҳанокӣ ва даврӣ. Тавсифи барномасозӣ. Забони программасозии Qbasic. Операторҳо, зерпрограммаҳо, имкониятҳои графикӣ ва матнӣ.

Соҳти асосии алгоритми программасозӣ дар забони Паскал

Муайянкуни типҳо. Тасвир ва муайянкуни тағиیرёбандаҳо ва зерпрограммаҳо. Ифодаҳо дар Паскал. Амалҳои унарӣ ва бинарӣ дар Паскал. Амалҳои муносибат ва тартиби ичрои онҳо. Ташкили ифодаҳои мантиқӣ. Операторҳои Паскал.

Асосҳои типҳои додашудаҳо дар забони программасозии Турбо Паскал

Типҳои сатрӣ ва массивӣ. Типҳои матнӣ ва тасвирӣ. Типҳои мачмуӣ. Типҳои файлавӣ.

Файлҳо

Типи файл ва тағиирёбандаҳои файл. Гузориши алоқаи байни тағиирёбандаи файлӣ ва васоили берунаи физикӣ. Мафҳуми буфери дохил-хориҷкунӣ. Файлҳои типишуда. Коркарди хатоӣ дохил-хориҷкунӣ. Файлҳои матнӣ. Файлҳои типишуда. Протседураи умуми барои корҳо бо файлҳо.

Зикри маъхаз, структураҳо ва тағиирёбандаҳои динамикӣ

Ix

Ҷудокуни хотира ҳангоми ичрои программа. Тағиӣёбандаи зикри маъхазӣ.

Дастай идоракунни протседураҳо. Истифодаи типи тағийирёбандай зикри маъхазӣ. Номгӯҳо. Дараҳт. Типи доимиҳои истинодӣ (ишорагӣ).

Программасозии объекти-тамоюлӣ

Объект. Принципҳои программасозии объекти-тамоюлӣ. Тасвиркуни объект. Объекти динамикӣ. Методҳои статистики ҷаҳонӣ ва виртуалӣ. Модули объекти экспортикунонӣ.

Таъминоти программавии даврии ҳаётӣ

Зинаҳои коркарди таъминоти программавӣ. Масъалаҳои техники. Лоиҳаҳои корӣ. Ҳуҷҷатгузорӣ ва таҳқиқи он.

х

НОМГӮИ МАВЗӰХОИ НАМУНАВИИ КОРҲОИ ЛАБОРАТОРИЙ

1. Маълумотҳо оиди барномасози дар забони савияи баланд
2. Таҳлили андешаҳо вобаста ба мавзӯъ, усулҳои истифодаи ададҳо (бузургиҳо)
3. Барои функсияҳои элементари таҷрибаҳои ҳисоби гузаронидан.
4. Тасвири график дар системаи координатии декартӣ
5. Тасвири график дар системаи координатии қутбӣ
6. Тасвири график дар интервали додашуда
7. Истифодабарии ҷадвалҳои математики ва соҳтани диаграммаи сатҳӣ
8. Истифодабарии ҷадвалҳои математики ва соҳтани диаграммаи ҳаҷмӣ
9. Соҳтани диаграммаҳои даврии стаҳӣ ва ҳаҷмӣ дар мисоли мушахҳас
10. Барномаи тасвири графикаи сеченака.
11. Истифодаи усулҳои ороишидии графики функсия
12. Соҳтани диаграммаҳои ҳаракаткунанда
13. Барои мисоли конкрети М-файл соҳтан
14. Бо истифодаи оператори дохилкунӣ ва хориҷкунӣ барнома соҳтан
15. Бо истифодаи оператори шартӣ барнома соҳтан
16. Бо истифодаи оператори даври барнома соҳтан

НОМГӮИ МАВЗӰХОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ АМАЛИЙ

1. Маълумоти умумӣ оид ба забонҳои программӣ
2. Дохилкуни программа ва додашудаҳои аввала
3. Барномасозии соҳти хаттӣ, шоҳанокӣ ва даврӣ
4. Тасвир ва муайянкуни тағийирёбандаҳо ва зерпрограммаҳо
5. Типҳои сатрӣ ва массивӣ. Типҳои матнӣ ва тасвирий
6. Протседураи умуми барои корҳо бо файлҳо
7. Ҷудокунни хотира ҳангоми иҷрои программа
8. Истифодаи типи тағийирёбандай зикри маъхазӣ
9. Принципҳои программасозии объекти-тамоюлӣ
10. Модули объекти экспортикунонӣ

АДАБИЁТ

1. Емелина Е.И. Основы программирования на языке Паскаль.-М.: Финансы и статистика, 1997г.
2. Иванова Г.С. Объектно-ориентированное программирование. -2-е изд. -М.:

МГТУ им. Баумана, 2003 г.

3. Форонов В.В. Турбо Паскаль 7.0. -М.: МВТУ Фесто Дидактик, 1998 г.
4. Антони С. Освой самостоятельно объектно-орентированного программирование за 21 день. —М.: Вильяме, 2002 г.
5. Мануйлов В.Г. Разработки программного обеспечение на Паскале. -М.: МАИ, 1992
6. Турбо Паскаль 7.0. -К.: Торгово-издательское бюро BHV, 1996 г.
7. Турбо Паскаль в задачах. -М.: «Наука», 2005 г.
8. Шокиров Ф., Шамсов А., Самиев М. Асосҳои технологияҳои иттилоотии мусир, -Хучанд, ДДҲБСТ, 2005, 822 с.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Криптография ва ҳифзи маълумотҳо”

САРСУХАН

Криптография ва ҳифзи маълумотҳо – фаннест, ки ба донишҷӯён мағҳумҳои асосӣ, пайдоиш ва рушду инкишоф, роҳу воситаҳои криптографиякунонӣ ва ҳифз намудани иттилоот ба воситаи барномаҳои компьютерӣ ба монанди оффисӣ, системавӣ, архивӣ, технологияи барномасозӣ ва таъмин намудани бехатарии иттилооти лозимиро меомӯзад. Масъалан, методҳои рамзгузорӣ метавонанд иттилооте, ки барои шаҳс дар ҳолати бехатарӣ будошта бошад, таъмин карда метавонад. Ҷомеаи имрӯза ба усулҳои криптография ва ҳимояи иттилоот ниёзи аввалиндарача дорад ва усулҳо, технологияи барномасозии мусир, системаи барномаҳои компьютерие арзи вуҷуд доранд, ки ҳар як истифодабаранд метавонад аз ҳар қадоми онҳо дар соҳаи худ ба таври васеъ истифода намояд. Одатан дар ин ҳолат мегӯянд, ки иттилоот сирри маҳфӣ дошта, давлатӣ ё конфидентсиалиӣ (маҳфӣ, пинҳонӣ) мебошад. Коркарди воситаҳо ва методҳои маҳфисозии тарзи (далели) равон кардани иттилоотро стенография меомӯзад. Коркарди методҳои табдилдии (рамзгузорӣ ё шифрования) иттилоот, бо мақсади ҳимоя аз истифодабарандагони ғайриқонуниро – криптография меомӯзад. Криптография илми татбиқӣ буда, дастовардҳои илмҳои дақик, алалхусус математикаро истифода мебарад.

Дар замони мусир соҳаҳои илми техника ва технология дар ҳолати рушду густариш қарор дорад, бинобар ин, масъалаи криптография ва ҳифзи иттилоотро яке аз масъалаи мубрами замон ҳисобидан саривақтӣ аст. Криптография асосан дар вақти ҷангҳои якум ва дуюми ҷаҳонӣ, алалхусус баъди ҷангҳои дуюми ҷаҳонӣ, хело рушду густариш ёфта, дар бисёр донишгоҳҳо ва донишкадаҳо ҳамчун предмети асосӣ ҳонда мешавад, ҳатто ихтисосҳои вобаста ба он низ таъсис дода шудаанд. Дар ин соҳа олимони зиёде аз замонҳои қадим то ба имрӯз методҳои худро коркард кардаанд. Давлатҳои пешрафтаи олам ба омӯзиши методҳои криптография ва ҳифзи маълумотҳо дикқати ҷиддӣ додаанд ва дар асоси ин поягузорӣ самараи дилҳоҳро дастрас намудаанд. Ҳалли ин масъала, ки ба масъалаи ҳифзи иттилоот ва ё амнияти иттилоотӣ дохил мешавад, ҳамеша яке аз масъалаҳои рӯзмарра шумурда мешавад.

МУҚАДДИМА. Мағҳумҳои криптография ва ҳифзи маълумотҳо ба мавзӯъҳои

зерин алоқамандии зич доранд: усулҳои рамзбандӣ, усулҳои рамзкушӣ, ҳифзи иттилоотҳо аз вирусҳои компьютерӣ, ҳифзи телефонҳои мобилӣ, ҳифзи иттилоот дар муҳити системаҳои амалиётӣ, ҳифзи иттилоот дар муҳити шабакаҳои компьютерӣ, ҳифзи иттилоот дар муҳити таҷҳизотҳои васоитҳои переферији компьютерӣ, криптография ва ҳифзи маълумотҳо дар муҳити забонҳои барномасозии савияи баланд, визуалий, консолӣ ва коммуникатсионӣ бо мисолҳои мушаххас дар муҳити технологияи замони мусир шарҳу эзоҳ додан имконпазир аст.

МАҚСАДИ ОМӯЗИШИ ФАН. Мақсади омӯзиши фанни мазкур ба донишҷӯён омӯзонидани мағҳуми криптография ва ҳифзи иттилооти компьютерӣ, оиди рамзбандӣ ва рамзкушоии иттилоот ба воситаи барномаҳои компьютерӣ, дар донишҷӯён ташаккул додани тасаввурот, малака ва маҳорати эҷодӣ оид ба криптография ва ҳифзи иттилоотҳои компьютерӣ, оиди метод ва воситаҳои криптография ва ҳифзи инноватсионӣ, оиди истифодаи технологияҳои инноватсионӣ ва ҳифзи он дар ҳамаи самтҳо мебошад.

Аз худ намудани криптография ва усулҳои анъанавии ҳифзи иттилоот бо воситаи барномаҳои компьютерӣ ва забонҳои барномасозии савияи баланд, воситаҳои ҳифзи иттилоотии компьютер дар муҳити шабакавӣ, усулҳои таҳлили ҳавф ва таҳдидҳо ва бехатарии иттилоот, аз худ намудани функсияҳои криптография ва ҳимояи иттилоотӣ компьютерӣ, ба даст овардани маҳорат ва малакаи ҳифзи иттилоот дар компьютер ҳамчун истифодабарии соҳибистеъдод, усулҳои таҳлил, коркард ва истифодабарии иттилоот; аз худ намудани ҳифзи функсияҳои асосӣ ва берунаи ҷузъиётҳои компьютери фардӣ; истифода бурда тавонистани усул ва воситаҳои ҳифзи иттилооти шабакаи компьютерҳо ва ғайраҳо мебошанд, ки барои савияи дониши онҳоро баланд бардоштан мебошад.

Барои ҳаматарафа ва чуқур омӯхтани фанни мазкур донишҷӯён бояд аз фанҳои информатика, ҳуқуқ, асосҳои барномасозӣ, математика, ва истифодабарии компьютерҳои фардӣ ва технологияҳои инноватсионӣ барҳурдор бошанд.

Иттилоот ва намудҳои он. Амнияти иттилоотӣ ва объектҳои он. Захираҳои иттилоотӣ. Манбаъҳои иттилоотӣ ва ҳифзи он.

ҲИФЗИ ИТТИЛООТ ВА ЗАРУРИЯТИ ОН. Иттилоот. Намудҳои иттилоот. Иттилооти матнӣ. Иттилооти ададӣ. Иттилоот дар бораи таърихи рӯз ва вақт. Итилооти савту садоӣ. Иттилооти графикӣ. Иттилооти аниматсинӣ ва видеофильмҳо. Иттилооти маҳсуси дӯй. Ҳосиятҳои иттилоот. Иттилооти саҳех. Иттилооти мукаммал. Муҳиммии (арзандагии) иттилоот. Ҳифзи иттилоот. Маҳфӣ будани иттилоот. Яклухт будани иттилоот. Дастрас будани иттилоот.

РАМЗБАНДИ ИТТИЛООТ ВА НАМУДҲОИ ОН. Рамзбанди иттилоот дар муҳити барномаҳои оффисӣ. Рамзбанди иттилоот дар муҳити барномаҳои стандартӣ. Рамзбанди иттилоот дар муҳити системаи амалиётӣ. Рамзбанди иттилоот дар муҳити забонҳои барномасозии савияи баланд ба таври консолӣ. Рамзбанди иттилоот дар муҳити забонҳои барномасозии савияи баланд ба таври консолӣ. Рамзбанди иттилоот дар муҳити забонҳои барномасозии савияи баланд ба таври визуалий.

МАХФИЙ БУДАНИ ИТТИЛООТ. Рамзбандӣ бо методи Сезар. Рамзбандӣ бо методи Плейфейёр. Рамзбандӣ бо методи Тритемия. Рамзбандӣ бо методи Виженер. Рамзбандӣ бо методи Атбаш. Рамзбандӣ бо методи Афинӣ. Ҳифзи иттилоот бо воситаи таҷхизоти телеграфӣ. Самти ҳифзи ҳуқуқӣ. Самти ҳифзи ташкилӣ. Самти ҳифзи техникӣ.

ВОСИТАИ МУШОҲИДАВӢ. Автоматӣ кунонидани видеомушоҳида дар хориҷа. Назорат аз амалиёти ташкилоти коргарон. Сабти (видео) амалиётҳои бадкорон. Тартиботи видеомуҳофизатӣ. Камераҳои телевизионии интиқолдиҳанда. Мониторҳо. Таҷхизоти коркард ва коммутатсияи (процесси пайванди симҳо, аппаратҳо) видеоиттилоотӣ. Таҷхизоти бақайдгирии иттилоотҳо. Коммутаторҳо. Квадраторҳо. Мултиплексорҳо. Ҳаракати детекторӣ ва гайраҳо.

ВОСИТАҲОИ ҲИФЗИ ИТТИЛООТ. Ташкилӣ. Техникӣ. Барномавӣ. Дастгоҳӣ. Криптографӣ.

ТАВСИФИ ХАВФИ БЕҲАТАРИИ ИТТИЛООТ. Намудҳои хавф ва фарқияти он. Методи асосии паҳншудатарини ҳифзи иттилот. Таҳдидҳои мақсаднок ва тасодуфӣ.

НОМГӮИ МАВЗӰҲОИ НАМУНАВИИ КОРҲОИ ЛАБОРАТОРИ

1. Роҳу воситаҳои криптографиякунонӣ ва ҳифз намудани иттилоот
2. Коркарди воситаҳо ва методҳои махфисозии тарзи (далели) равон кардани иттилоот
3. Мағҳумҳои криптография ва ҳифзи маълумотҳо
4. Криптография ва ҳифзи маълумотҳо дар муҳити забонҳои барномасозии савияи баланд
5. Криптография ва усулҳои анъанавии ҳифзи иттилоот бо воситаи барномаҳои компьютерӣ
6. Рамзбандии иттилоотро криптография
7. Методи рамзбандӣ амнияти интиқоли иттилоот
8. Нақши мағҳумҳои асосии математика дар криптография
9. Усулҳои содатарини рамзгузориву рамзкушоии матнҳо ва воситаҳои ҳифзи иттилоот
10. Имзоҳои электронӣ рақамӣ ва хусусиятҳои асосии онҳо
11. Амалишавии методҳои криптографӣ ва воситаҳои ҳифзи иттилоот

НОМГӮИ МАВЗӰҲОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ АМАЛӢ

1. Мағҳуми иттилоот ва ҳифзи иттилоот; Назардошти умумӣ оиди криптография ва воситаҳои ҳифзи иттилоот;
2. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи криптография;
3. Мағҳумҳои асосии криптография ва воситаҳои ҳифзи иттилоот; усулҳои содатарини рамзгузорӣ; Мағҳуми стеганография;
4. Тадбики методҳои криптографӣ ва воситаҳои ҳифзи иттилоот барои таъмини беҳатарӣ дар шабакаи компьютерӣ; Истифодаи методҳои криптографӣ ва воситаҳои ҳифзи иттилоот дар барномаҳои клиент-серверӣ;
5. Истифодаи математика дар методҳои криптографӣ; Истифодаи функсияҳои стандартӣ ва истифодабар дар методҳои криптографӣ ва воситаҳои ҳифзи

- иттилоот;
6. Методҳои криптографии симметрӣ ва асимметрӣ; Калидҳои кушода ва пушкида. Нақши калидҳо; Эътимоднокии методҳои криптографӣ ва воситаҳои ҳифзи иттилоот;
 7. Накши хеш-функцияҳо дар криптография ва воситаҳои ҳифзи иттилоот;
 8. Нақши имзои электронӣ-рақамӣ дар ҳифзи иттилоот; Масъалаи факторизатсия ва нақши он дар криптография; Аҳамияти хеш-функцияҳо дар криптография; Таҳияи алгоритм ва барномаи методӣ; Усулҳои рамзгузорӣ ва рамзкушӣ дар DES;
 9. Мафҳуми вирусҳои компьютерӣ; Роҳҳои ҳифзи иттилоот; Ҳифзи иттилоот бо усули рамзгузорӣ; Олимони соҳаи технологияи иттилоотӣ;
 10. Рамзбандии иттилоот ва намудҳои он; Ҳифзи иттилоот бо воситаи таҷхизотҳои биометрикӣ; Бехатарии иттилоот бо воситаи таҷхизотҳои мурӯҳидавӣ;
 10. Мафҳумҳои асосии криптография ва воситаҳои ҳифзи иттилоот дар сатҳи барномаҳои оффисӣ; Мафҳумҳои асосии криптография ва воситаҳои ҳифзи иттилоот дар сатҳи системаи амалиётӣ; Мафҳумҳои асосии криптография ва воситаҳои ҳифзи иттилоот дар сатҳи барномаҳои стандартӣ;
 11. Мафҳумҳои асосии криптография ва воситаҳои ҳифзи иттилоот дар сатҳи барномаҳои архивӣ; Мафҳумҳои асосии криптография ва воситаҳои ҳифзи иттилоот дар сатҳи дискҳои системавӣ;
 12. Мафҳумҳои асосии криптография ва воситаҳои ҳифзи иттилоот дар сатҳи шабакаҳои компьютерӣ;
 13. Мафҳумҳои асосии криптография ва воситаҳои ҳифзи иттилоот дар сатҳи таҷхизотии компьютерӣ;
 14. Мафҳумҳои асосии криптография ва воситаҳои ҳифзи иттилоот дар сатҳи барномаҳои иловагии системаи амалиётӣ;
 15. Ҳифзи иттилоот бо воситаи таҷхизотҳои телеграфӣ;
 16. Криптографиякунонии иттилоот ба таври визуалӣ;
 17. Криптографиякунонии иттилоот ба таври консолӣ.

АДАБИЁТ

1. Ф.С.Комилов, Д.С.Шарапов. Информатикаи татбиқӣ. – Душанбе, 2009.- 364с.
2. Дж. Л. Месси. «Введение в современную криптологию». // ТИИЭР, т.76, №5, Май 88 – М, Мир, 1988, с.24-42.
3. У. Диффи. Первые десять лет криптографии с открытым ключом. // ТИИЭР, т.76, №5, Май 88 – М, Мир, 1988, с.54-74.
4. А. В. Спесивцев и др. «Защита информации в персональных компьютерах». – М., Радио и связь. 1992, с.140-149.
5. В. Жельников. Криптография от папируса до компьютера. – М., АВФ, 1996.
6. Ульман Д. «Введение в системы базы данных» Москва: Лори 2000с. 374с.
7. Дейт К. «Введение в системы базы данных» Киев, диалетика 1998г., 784с.
8. А.И.Абрамов, П.Г.Зима. Программирование на языке Бейсик. М., Наука, 1991.

9. А.Н.Гуда, М.А.Бутакова. Алгоритмизация и программирование: учебное пособие. РГУПС, 2003.

10.Қонун Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттилоот» Душанбе, 10.05.2002с.

11.Hal Tipton and Micki Krause. Handbook of Information Security Management – CRC Press LLC, 1998. В.Михеева, И.Харитонова «Microsoft Access» 2000с., 1999, 1088с.

12.В.Леонтьев. Новейшая энциклопедия персонального компьютера. М.: ОЛМА Медиа-Групп. 2008.

13.Грибуин В.Г., Оков И.Н. Туринцев И.В. Цивровая стеганография. – М: Солон –Пресс, 2002. 272с. 14.Гофман В. «Работа с базами данных» Москва 2000г. 643с.

Барномаи таълимӣ

аз фанни “ Забони аломатгузорӣ ва пайвастагӣ ба барномаҳои шабакавӣ” САРСУХАН

Забони аломатгузорӣ (HTML) ин забони компютериест, ки барои сохтани Web-саҳифаҳо оғарида шудааст. Он саҳифаҳоро ҳар касе, ки ба ӯ Интернет дастрас аст, тамошо қарда метавонад. Ин забон аз ҷиҳати имкониятҳояш пурӯзвват ва барои омӯзиш нисбатан содда аст. Забони аломатгузорӣ (HTML) ва мутобиқшавии он ба дарҳосту талаботҳои истифодабарандагони Интернет, ки миқдорашон сол аз сол меафзояд, мусоидаткунанда мебошад.

МУҚАДДИМА. Забони аломатгузорӣ (HTML) - ин забонест, ки соҳиби қоидаҳо ва қалимаҳои маҳсуси худ аст. Қалимаҳои маҳсуси он, яъне тегҳо, дар файлы одии матнӣ дар қатори қалимаҳое, ки онҳоро муаллифи сайт барои хонандай сайт инъикос кардан меҳоҳад, навишта мешаванд. Баъд, ин файлы матни ҳамчун html-файл сабт карда мешавад. Забони аломатгузорӣ html-файл ин файлы дорои қисми изофагии (extension) htm ё html. Ҳангоми сохтани чунин файл хуб аст, ки қисми изофагии он бо ҳарфҳои хурд навишта шавад. Яъне номи page220100.htm беҳтар аст аз page220100.HTM.

ШАРҲИ ЗАБОНИ АЛОМАТГУЗОРӢ (HTML) – HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE. Шарҳи забони аломатгузорӣ (HTML) чунин аст - HyperText Markup Language. HyperText ин услубест, ки ба воситаи он мо дар Интернет саёҳат карда метавонем. Ҳангоми пахш намудани тугмачаи "муш" дар матнҳои маҳсус, ки гиперишора (hyperlink) номида мешаванд, гузариш ба саҳифаи дигар ба амал меояд. Аслан, "гипер" маънои "ғайрихаттӣ"-ро дорад. Яъне Шумо метавонед ба ҷои дилҳоҳи Интернет гузаред, пайдарпаии муайяншудаи гузаришҳо мавҷуд нест.

Markup ин амале, ки тегҳои (tags) HTML аз болои матни байнашон воқеъбуда иҷро мекунанд. Тегҳо кайд мекунанд, ки ин матн маҳсус аст. Масалан, матни *курсив* ё сурҳ.

ХОСИЯТҲОИ ТЕГҲОИ ЗАБОНИ АЛОМАТГУЗОРӢ. Доистан зарур аст, ки тегҳо дар коди HTML дохили қафсҳои кунҷӣ < ва > навишта мешаванд.

Махъз тегҳо барои инъикоси расмҳо ё чадвалҳо ва ё аҷоиботҳои дигар дар web-саҳифа ҷавобгаранд.

Масалан, тегҳои **<HTML>** ва **</HTML>** ҷуфтанд. **<HTML>** - теги күшоянда, **</HTML>** - теги маҳкамкунанда. Тегҳои **_{** ва **}** низ ҷуфтанд. **_{** - теги күшоянда, **}** - теги маҳкамкунанда. Аён аст, ки теги маҳкамкунанда аз күшоянда бо мавҷуд будани рамзи хати каҷ "/" пеш аз номи тег фарқ мекунад.

Аксарияти тегҳо хосиятҳо (attributes) доранд. Хосиятҳо ба тарзи амали тег таъсир мекунанд. Хосият баъди номи тег ва пеш аз қафси кунҷии маҳкамкунанда > навишта мешавад. Агар якчанд хосиятҳои тегро истифода бурдан лозим бошад, хосиятҳо аз ҳам ҷудо навишта мешаванд.

Дар навбати худ, хосиятҳои тег қиматҳои гуногунро қабул карда метавонанд. Барои ба хосияти тег қимат баҳшидан, баъди номи хосият инҳоро бояд навишт:

1. рамзи баробари (=);
2. рамзи нохунак ("");
3. қимате, ки онро ба хосият баҳшидан зарур аст;
4. рамзи нохунак ("").

НАҚШИ ЗАБОНИ АЛОМАТГУЗОРӢ (HTML) ДАР МУҲИТИ ШАБАКАҲОИ КОМПЮТЕРӢ. Барои оғози кор дар компьютери Шумо бояд ягон броузер бошад. Масалан, Internet Explorer, Opera, Mozilla. Хуб аст, ки якто броузер не, балки якчандто дошта бошед. Инҳо барои санҷидани кори сайти Шумо дар шароитҳои гуногун даркор мешаванд. Инчунин ягон таҳриргари матн ба монанди Блокнот (Notepad) барои навиштани мӯҳтавои сайту тегҳои он зарур аст. Боз маслиҳат дода мешавад, ки ягон каталогеро соҳтан лозим меояд, ки дар он файлҳои сайтҳоро нигоҳ медораду байни файлҳои дигарро гум намекунад.

Агар Шумо хоҳиши Web-усто шуданро дошта бошед, зарур аст, ки машқҳои минбаъдаро амалия иҷро намуда, бо ҷашми худ бинед, бо дониши пайдогардидаи худ санҷед. Ҳадафи дигари **Забони аломатгузорӣ (HTML)** дар он аст, ки азҳуд кардани он ба Шумо дар таҳлили Web-сайтҳои тайёри дигарон иншоъ намуда кӯмак мекунад.

НОМГӮИ МАВЗӰҲОИ НАМУНАВИИ КОРҲОИ ЛАБОРАТОРИЙ

1. Забони аломатгузорӣ (HTML) ин забони компьютериест
2. Шарҳи забони аломатгузорӣ (HTML)
3. Тегҳои **<HTML>** ва **</HTML>** ҷуфтанд.
4. **<HTML>** - теги күшоянда, **</HTML>** - теги маҳкамкунанда
5. Матн дар забони аломатгузорӣ;
6. Кор бо матн бо истифодай забони аломатгузорӣ;

7. Истифодабарии рангҳо дар муҳити забони аломатгузорӣ;
8. Истифодабарии расмҳо дар муҳити забони аломатгузорӣ;
9. Аниматсияи расмҳо дар муҳити забони аломатгузорӣ;
- 10.Истифодабарии расмҳо - 2 дар муҳити забони аломатгузорӣ;
- 11.Мафҳуми URL дар муҳити забони аломатгузорӣ;
- 12.Робитаҳо дар муҳити забони аломатгузорӣ;
- 13.Рӯйхатҳо дар муҳити забони аломатгузорӣ;
14. Ҷадвалҳо дар муҳити забони аломатгузорӣ; Ҷадвалҳо – 2 дар муҳити забони аломатгузорӣ;

НОМГҮИ МАВЗӰҲОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ АМАЛӢ

1. Назарияи умумӣ оиди забони аломатгузорӣ; Давраҳои тараққиёти забони аломатгузорӣ;
- 2.Мафҳуми тегҳои забони аломатгузорӣ ҳангоми сайтсозӣ; Тадбиқи забони аломатгузорӣ дар шабакаи интернетӣ ва сайтсозӣ;
3. Навишти саҳифаҳои аввалин бо ёрии забони аломатгузорӣ; Танзими матн дар забони аломатгузорӣ;
4. Кор бо матн бо истифодаи забони аломатгузорӣ;
5. Истифодабарии рангҳо дар муҳити забони аломатгузорӣ;
6. Истифодабарии расмҳо дар муҳити забони аломатгузорӣ;
7. Аниматсияи расмҳо дар муҳити забони аломатгузорӣ;
- 8 Истифодабарии расмҳо - 2 дар муҳити забони аломатгузорӣ;
- 9 Мафҳуми URL дар муҳити забони аломатгузорӣ;
10. Робитаҳо дар муҳити забони аломатгузорӣ;
- 11 Рӯйхатҳо дар муҳити забони аломатгузорӣ;
12. Ҷадвалҳо дар муҳити забони аломатгузорӣ; Ҷадвалҳо – 2 дар муҳити забони аломатгузорӣ;
13. Фреймҳо дар муҳити забони аломатгузорӣ; Фреймҳо - 2 дар муҳити забони аломатгузорӣ;
14. Эътимоднокии забони аломатгузорӣ;
15. Нақши забони аломатгузорӣ дар ҳифзи иттилоот;
16. Таҳияи алгоритм дар забони муҳити аломатгузорӣ

АДАБИЁТ

1. Дронов В. А. HTML 5, CSS 3 и Web 2.0. Разработка современных Web-сайтов. — СПб.: БХВ-Петербург, 2011. — 416 с.
2. Гоше, Хуан Диего HTML5. Для профессионалов / Гоше Хуан Диего. - М.: Питер, 2019. - 149 с.
3. Дакетт, Джон Основы веб-программирования с использованием HTML, XHTML и CSS / Джон Дакетт. - М.: Эксмо, 2019. - 768 с.
4. Джереми, Кит HTML5 для веб-дизайнеров / Кит Джереми. - М.: Манн,

Иванов и Фербер, 2016. - 1000 с.

5. Джози, Вернеке HTML для географии. Как работает Google Earth / Вернеке Джози. - М.: ДМК Пресс, 2017. - 715 с.
6. Дронов, В.А. PHP, MySQL, HTML5 и CSS 3. Разработка современных динамических Web-сайтов / В.А. Дронов. - М.: БХВ-Петербург, 2016. - 399 с.
7. Дронов, Владимир HTML 5, CSS 3 и Web 2.0. Разработка современных Web-сайтов / Владимир Дронов. - М.: БХВ-Петербург, 2016. - 984 с.
8. Дунаев, В. В. (Х)HTML, скрипты и стили. Самое необходимое / В.В. Дунаев. - М.: БХВ-Петербург, 2019. - 496 с.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Системаи идоракунандай техникии компьютерӣ”

САРСУХАН

Дар замони мусир коркарди ҳама намуд иттилоотҳо тариқи технологияҳои дорои хотира гузаронида мешаванд. Яке аз технологияи асосии дорои хотира ин компьютер мебошад. Компьютерҳо пеш аз оне, ки барои коркарди иттилоот истифода шаванд, бояд бо системаи идоракунандай таъмин карда шаванд. Системаи идоракунандай таъмин худ ба «Системаи идоракунандай техникии компьютерӣ» ва «Системаи идоракунандай барномавии компьютерӣ» тақсимбандӣ мегардад. Ҳангоми омӯзиши фанҳои дар боло зикргардида донишҷӯён дар бораи пешрафти илми технологияи информационии замони мусир, шиносоӣ бо таҷхизотҳои технологияи компьютерии замони мусир, кор бо интерфейси васоитҳои дихилӣ ва берунӣ ва шабакавии компьютер, кор бо системаи амалиётӣ ва ғайраҳо маълумот пайдо мекунанд. Фанни мазкур пешрафти илми технологияи информационии замони мусирро, ки талаботҳои фанни додашуда мувофиқат мекунад, меомӯзад.

МУҚАДДИМА

Фанни «Системаи идоракунандай техникии компьютерӣ» - пешрафти илми технологияи информационии замони мусирро, ки талаботҳои фанни додашуда мувофиқат мекунад, меомӯзад. Ҳусусияти ин фан аз он иборат мебошад, ки ҳангоми омӯзиш ба баланд бардоштани савияи дониши донишҷӯён оид ба таҷхизотҳои дохилӣ, берунӣ ва шабакавии технологияи замони мусир мусоиданкунанда аст. Дар худ воситаҳои ҳифзи иттилоотро низ дар баргирифта метавонад.

Ҳангоми омӯзиши фанни системаи идоракунандай техникии компьютерии компьютер дида баромадан мумкин аст, ки онҳо чӣ гунаанд, кадом вазифаро иҷро мекунанд ва чӣ гуна ба компьютер алақамагнӣ доранд.

Барои боз ҳам ҳаматарафа ва амиқ омӯхтани фанни системаи

идоракунандаи техникии компьютер донишҷӯёро зарур аст, ки фанҳои информатика, асосҳои барномасозӣ, барномаҳои графикӣ, математика, физика, геометрия, криптография, усулҳои бехатарии иттилоот, шабакаҳои компьютерӣ, истифодабарии компьютерҳои фардӣ ва технологияи инноватсиониро бо як маҳорати баланди эҷодӣ истифода карда тавонад.

Мақсад ва вазифаҳои фанни васоитҳои системаи техникӣ. Мақсад ва функцияҳои корҳои лаборатории васоитҳои системаи техникӣ.

Барои боз ҳам ҳаматарафа ва амиқ омӯхтани фанни системаи идоракунандаи техникии компьютер донишҷӯёро зарур аст, ки фанҳои информатика, асосҳои барномасозӣ, барномаҳои графикӣ, математика, физика, геометрия, криптография, усулҳои бехатарии иттилоот, шабакаҳои компьютерӣ, истифодабарии компьютерҳои фардӣ ва технологияи инноватсиониро бо як маҳорати баланди эҷодӣ истифода карда тавонад.

Мағҳуми "интерфейс".

Интерфейс, пайдоиш ва рушду инкишофи он ва роҳу воситаҳои таъмин намудани онро ба воситаи шабакаҳои компьютерӣ меомӯзад. Системаи идоракунандаи техникии компьютер як "сарҳади умумӣ" байни системаҳои инфиродӣ мебошад, ки тавассути он онҳо таъсироти дутарафа мерасонад; маҷмӯи воситаҳо ва қоидаҳое, ки таъсири мутақобилаи системаҳои алоҳидаро таъмин мекунанд (масалан, шахс, таъминоти барномавӣ, таъминоти таҷҳизотӣ шабакавии компьютерӣ, таълимоти масофавӣ ва ғайра).

Дастгоҳҳои системаи идоракунандаи техникии компьютерӣ.

Дар замони ҳозира техника ва технология дар ҳолати рушду густариш қарор дорад, бинобар ин, масъалаи таъминоти системаи идоракунандаи техникии компьютери инсон ва мошин як мағҳуми васеъест, ки ҳалҳои муҳандисиро дар бар мегирад, ки ҳамкории оператори инсонро бо мошинҳое, ки ўидора мекунанд, таъмин мекунанд, ки ҳамчун як масъалаи мубрами рӯз ба ҳисоб меравад.

Системаи идоракунандаи техникии компьютерии истифодабаранд - маҷмӯи барномаҳо ва воситаҳои аппаратест, ки ҳамкории байни истифодабаранд ва системаи компьютериро таъмин мекунанд. Системаи идоракунандаи техникии компьютерии сатри фармонӣ - ин системаест, ки бевосита аз ҷониби истифодабаранд ворид кардани матни фармонӣ ва хондани матни ҷавобӣ амалӣ карда мешавад.

Диски саҳт.

Диски қайиш ин таҷҳизоти ҳифзкунандае мебошад, ки барои нигоҳ доштани аҳбор ва аз як компьютер ба компьютери дигар кӯҷонидани аҳбор хизмат мекунад. Дискҳое низ мавҷуданд, ки онҳоро ZIP дискҳо меноманд. Функцияи кории ZIP дискҳо бо функцияи кории дискҳои қайиш як мебошад. Танҳо як фарқият дорад, яъне ҳаҷми зиёд дорад. Ҳаҷми ZIP дискатаҳо аз 1Гб то

якчанд Гб баробар аст. Ин гуна дискхоро барои сабти мусиқӣ истифода мебаранд.

Адаптерҳои вориду баромад

Дар истилоҳоти муосир чунин контроллерро адаптер (адаптер дастгоҳеро барои пайваст кардани дастгоҳҳо бо усулҳои гуногун мебошад) номидан мумкин аст. Чунин контроллер (адаптер), чун қоида, аз се қисмҳо иборат аст: қисми интерфейс, ки пайвастшавиро ба шинаи хости интерфейси вориду баромад; қисми интерфейс, ки пайвастшавиро ба хатҳои хурд ё периферии интерфейси вориду баромад таъмин менамояд; қисми функционалӣ, ки гуфтушунидҳои протоколии ин интерфейсҳо ва як қатор дигар вазифаҳоро таъмин мекунад.

Монитор.

Монитор таҷҳизоте мебошад, ки барои дар экрани худ тасвир кардани ахбори компьютерҳои фардӣ хизмат мерасонад. Ду меъёри кори бо мониторҳо ҷой дорад: меъёри матнӣ (меъёри кор бо рамзҳо ва матнҳо); меъёри графикӣ (меъёри кор бо нуқтаҳои хурдтарини «Пикселҳо», ки имкон медиҳад расму графикаҳо тасвир карда шаванд). Воҳиди ахбории ба экран баровардашавандай меъёри графикӣ ин нуқтаҳои алоҳидаи экран-пиксел мебошад, ки он имкон медиҳад расму графикҳои гуногун кашида шавад. Намудҳои гуногуни мониторҳо мавҷуданд, ки аз якдигар аз ҷиҳати имкониятҳои худ ва рангҳо фарқ мекунанд.

Клавиатура.

Клавиатураи КФ аз таҳтаки ҳамвори тугмачадор иборат мебошад. Ин гуна клавиатура, клавиатураи оддӣ аст. Баъзеи клавиатураҳо гурӯҳи тугмачаҳои маҳсуси мултимедӣ доранд. Клавиатураи КФ барои ба КФ дохил кардани фармонҳо, маълумотҳо пешбинӣ шудааст. Бе ин таҷҳизот бо КФ кор кардан номумнкин аст.

Муайянкуни символҳои коди криптографии клавиатура.

Миш.

Мушак – ин таҷҳизоти ёрирасони идоракунии программаҳои компьютери мебошад. Қисми зиёди истифодабарии программаҳои хозира бо мушак иҷро карда мешавад. Мушак одатан аз ду тугмача ва як чарҳак (ролик) иборат аст: тугмачаи чап; тугмачаи рост; чарҳак.

Ташкил кардани принтерҳо.

Принтер таҷҳизоте мебошад, ки барои дар рӯи қофаз ба чоп баровардани ахбори дар хотираи компьютер сабтшуда хизмат мекунад. Принтерҳо се намуд мешаванд: принтерҳои матрисавӣ, принтерҳои пошидҳонда ва принтерҳои

лазерй.

Кор бо сканер.

Барои нусхабардории ахборҳои матнӣ ва графикӣ аз рӯи қоғаз ва ба хотираи компьютер равон кардани онҳо хизмат мекунад. Сканер (scanner) – таҷхизотест, ки ба таври худкор иттилооти матниву графикиро аз қоғаз ба компьютер доҳил менамояд. Вай саҳифаҳои матниро низ ҳамчун расм аксбардорӣ мекунад. Компьютер бо ёрии системаи барномаҳои маҳсус алломатҳои матн ва ҷузъҳои расму графикҳои тавассути сканер доҳилшударо мешиносад ва кор карда мебарояд. Сканерҳои ҳозиразамон ҳатто матнҳои дастнависро низ ба компьютер доҳил карда метавонанд.

ROM BIOS ин модули системавӣ.

Модули системаи ROM BIOS (System ROM BIOS) дастгирии барномавии иттилооти стандартии дастгоҳҳои компьютерӣ, конфигуратсияи дастгоҳҳои аппаратӣ, ташхис ва даъвати боркунаки системаи оператсиониро таъмин мекунад.

Модули системаи ROM BIOS асосан ба татбиқи мушахҳаси платай системаи компьютер вобаста аст, зоро маҳз ӯ бояд тамоми микросхемаҳои чипсети платай системаи барномарезӣ кунад

Хотира – доимӣ ва фаврӣ.

Дар компьютерҳои фардӣ ширкати IBM PC ва инчунин дар ҳамаи компьютерҳои фардӣ, хотираи доимӣ яъне BIOS - ҷой дода шудааст ва онро дар вақти соҳтани платай асосӣ дар микрочипҳои маҳсус доҳил мекунанд. Аз рӯи қоида маълумотҳои BIOS-ро истифодабарандай компьютерҳо дигаргун карда наметавонад.

Чунин намуди хотираро дар компьютерҳо ПЗУ (постоянное запоминающее устройство) яъне хотираи доимӣ меноманд. BIOS аз ҷорӣ калимаи кутоҳкардашудаи лотинии (Basic Input - Output System) гирифта шуда, маънояш системаи доҳилқунӣ, ҳориҷкунии базавии маълумотҳои асосӣ мебошад. Дар BIOS барномае сабт карда шудааст, ки бо воситай он параметрҳои таҷхизотҳои доҳили блоки системаи ҷур карда мешавад. Ин хотираро дар компьютер, барномаи Setup меноманд. Бо ёрии барномаи Setup параметрҳои назоратчии видеокарта, диски дурушт ва дисқдонҳоро ҷур кардан мумкин аст.

НОМГӮИ МАВЗӰҲОИ НАМУНАВИИ КОРҲОИ ЛАБОРАТОРИЙ

1. Технологияи асосии дорои хотира ин компьютер
2. Система идоракунандай техникии компьютерӣ
3. Технологияи информатсионии замони мусоир
4. Таҷхизотҳои технологияи компьютерии замони мусоир
5. Система идоракунандай техникии компьютер

6. Интерфейс, пайдоиш ва рушду инкишофи он
7. Дастьгоҳои системаи идоракунандаи техникии компьютер
8. Мачмӯи барномаҳо ва воситаҳо
9. Контроллерро адаптер (адаптер дастьгоҳро барои пайваст кардани дастьгоҳҳо
10. Тасвир кардани ахбори компьютерҳои фардӣ
11. Баъзеи клавиатураҳо гурӯҳи тугмачаҳои маҳсуси мултимедӣ
12. Принтерҳои матрисавӣ, принтерҳои пошиҳанда ва принтерҳои лазерӣ
13. Модули системаи ROM BIOS (System ROM BIOS)
14. Компьютерҳои фардӣ ширкати IBM PC

НОМГӮИ МАВЗӰҲОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ АМАЛӢ

1. Мақсад ва вазифаҳои фанни васоитҳои системаҳои идоракунанда.
2. Мақсад ва функцияҳои корҳои лаборатории васоитҳои системаҳои идоракунанда.
3. Мағҳуми "системаҳои идоракунанда". Дастьгоҳҳои системаҳои идоракунандаи компютерӣ.
4. Намудҳои дастьгоҳҳои системаҳои идоракунанда.
5. Контроллерҳои (адаптерҳо) вориду баромад.
6. Монитор. Клавиатура. Миш.
7. Алоқамандии барномаҳо бо дастьгоҳҳои периферӣ.
8. Дастьгоҳҳои коркарди графикҳо. Принтер- (идоракунии воситаҳои хориҷкунӣ). Ташкил кардани принтерҳо.
9. Модули системаи ROM BIOS.
10. Хотира – доимӣ ва фаврӣ. Модем ва факс-модем. Картай овозӣ.
11. Кор бо дискҳо.
12. Ташкил кардани дискҳо.
13. Платай асосӣ- «Материнская плата», Шина,
14. Соҳтани таҷҳизоти шабакавии кросовер- CROSS-OVER(тайёр намудани кросовер- cross-over) ва.
15. Кор бо портҳои флешкарта.
16. Винчестер. Дисковод ва воситаҳои ҳифзи он.

АДАБИЁТ

1. Горнец Н.Н. ЭВМ и периферийные устройства. Устройства ввода-вывода: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Н.Н.Горнец, А.Г. Рошин. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 224 с.

2. Павлов Виктор Александрович П12. Периферийные устройства ЭВМ Учебное пособие: Часть 1 СарФТИ, Саров, 2001 -231 с.: ил.
3. Молодяков С.А. ЭВМ и периферийные устройства. Часть I. Основы организации ЭВМ. Учебное пособие. СПб.: СПбГПУ, 2012.- 367 с.
4. Мамойленко С.Н., Молдованова О.В. ЭВМ и периферийные устройства: Учебное пособие. – Новосибирск: СибГУТИ, 2012. – 106 с.
5. Пешков, А. Т. Периферийные устройства : учеб.-метод. пособие / А. Т. Пешков, А. С. Кобайло. – Минск : БГУИР, 2010. – 103 с. : ил. ISBN 978-985-488-453-0.
6. Сычев, Александр Николаевич С958 ЭВМ и периферийные устройства : учеб. пособие / А.Н. Сычев. – Томск : Изд-во Томск. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2017.–131 с
7. ЭВМ и периферийные устройства: курс лекций / сост. В.В. Косулин. – Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 2016. – 494 с.
8. Крылов, А. Б. К 85 Устройство персонального компьютера : учеб.-метод. пособие/ А. Б. Крылов, М. А. Шеламова. – Мн.: БГМУ, 2006. – 62 с.

**Барномаи таълимӣ
аз фанни “Таъминоти барномаҳои графикӣ”**

САРСУХАН

Фанни таълимии Таъмини барномаҳои графикӣ дар нақшаҳои таълимии ихтисоси Мошинҳои ҳисоббарор, системаҳо, комплексҳо ва шабакаҳо мақоми фанни ҳатмиро қасб карда, дар ташаккулёбии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландихтисос мавқеи яке аз фанҳои асосӣ (базавӣ)-ро ишғол намудааст. Ҳангоми тадриси он маълумот дар бораи моҳият ва амалӣ гардидани қонуниятҳои системаи барномасозӣ дар компютер, усулҳои истифодаи барномаҳои графикӣ ва таъмини баромаҳои нрафикӣ дар компютер вобаста буда, пешкаш карда мешаванд. Мақсади системаи графикӣ табдил додани модели объекти ду ё сеченака аз ҷониби барномаи амалӣ тавлидшуда ба фармонҳо ва додаҳои графикӣ, ки ба дастгоҳҳо интиқол дода мешавад ё дар ин ё он сохтори графикӣ нигоҳ дошта мешавад, мебошад. Дар роҳи истифодабарии бастаҳои зербарномаҳои графикӣ дар истифода ва таҳияи обзорҳои графикаи компютерӣ, аз ҷумла воситаҳои марбут ба: таъмини мустақилияти саҳтафзори барномаҳои амалӣ, яъне мустақилият аз дастгоҳҳои графикии мушаххаси истифодашаванда, бо назардошти мувофиқати таҳминии қобилиятҳои онҳо; таъмини мутобиқшавии барномаҳои амалӣ, яъне осонии мутобиқшавӣ ба талаботи нави функционалӣ; таъмини ҳаракати барномаҳои амалӣ, яъне осонии интиқол ба муҳити дигар.

МУҚАДДИМА

Мақсади системаи графикӣ табдил додани модели объекти ду ё сеченака аз ҷониби барномаи амалӣ тавлидшуда ба фармонҳо ва додаҳои графикӣ, ки ба дастгоҳҳо интиқол дода мешавад ё дар ин ё он соҳтори графикӣ нигоҳ дошта мешавад, мебошад.

Дар роҳи истифодабарии бастаҳои зербарномаҳои графикӣ дар истифода ва таҳияи абзорҳои графикай компьютерӣ, аз ҷумла воситаҳои марбут ба:

- таъмини мустақилияти саҳтафзори барномаҳои амалӣ, яъне мустақилият аз дастгоҳҳои графикӣ мушаххаси истифодашаванд, бо назардоши мувофиқати таҳминии қобилиятҳои онҳо;

- таъмини мутобиқшавии барномаҳои амалӣ, яъне осонии мутобиқшавӣ ба талаботи нави функционалӣ;

- таъмини ҳаракати барномаҳои амалӣ, яъне осонии интиқол ба муҳити дигар.

Мустақилияти таҷҳизотии воситаи намоишӣ тавассути соҳтани онҳо аз рӯи принсипи иерархӣ дар шакли маҷмӯи муайяни сатҳҳои мантиқӣ таъмин карда мешавад. Яке аз навъҳои принсипи иерархӣ ин принсипи пирамидаи баръакс мебошад. Бо ин равиш, драйвери вобаста ба саҳтафзор дар сатҳи поёнӣ бо ҳадди ақали маҷмӯи хусусиятҳои иҷозатдодаҳуда ҷойгир аст, масалан, ҷойгиркунӣ, соҳтани сегмент, камонҳои давравӣ ва ғайра.

Системаҳои интерактивии графикай компьютер

Вазифаи системаҳои интерактивии графикай компьютер ҳангоми ичрои баромад аз он иборат аст, ки табдили иттилоот аз тасвири аслии дараҷаи баланди соҳаи фан ба тасвири фармонҳои дастгоҳҳои графикӣ баромад табдил дода шавад. Ҳангоми ичрои дохилкунӣ, баръакс, зарур аст, ки иттилооти сатҳи паст аз дастгоҳҳои воридоти физикӣ ба иттилооти сатҳи баланд бо забони фанни соҳавӣ табдил дода шавад.

Забонҳои графикии сатҳи баланд ва протседурӣ (тартибӣ)

Ду равиш барои соҳтани системаҳои барномасозӣ бо геометрияи мошин ва забонҳои графикай сатҳи баланд вучуд дорад. Равиши аввал эҷоди забони ҳудмухтор, дуюм - бо тағир додани зарурии ин ё он забони алгоритмии аслӣ мебошанд.

Муқоламаи забонҳо

Забони муқолама дар якҷоягӣ бо хусусиятҳои дигар, ба монанди муқаммал, дақиқӣ ва суръати ҳалли мушкилот яке аз ҷузъҳои муҳими бештари истифодаи системаи интерактивии амалӣ аст.

Одатан чунин таҳмин кардан мумкин аст, ки истифодабарандай ниҳоии системаи интерактивӣ мутахассиси соҳаи муайяни фан буда, бо ёрии компьютер масъалаи заруриро ҳал мекунад ва бо компьютер бо забони соҳаи фан (забони воридотӣ) робита мекунад.

Истгоҳҳои корӣ ва суперистгоҳҳо

Истгоҳҳои корӣ (баъзан "стансияҳои графикӣ" номида мешаванд) дар охири солҳои 70-ум дар натиҷаи омезиши мутавозини технологияҳои беҳтарин пайдо шуданд: соҳтани протсессорҳо, кор бо объектҳо ва дастгоҳҳои графикӣ, ташкили ворид / баромад, ташкили алоқа - дар як система, барои ҳалли масъалаҳои муҳандисӣ. Суперистгоҳҳо (superworkstation) – ин пайвастшавӣ дар як системаи имкониятҳои истгоҳҳо (3D графика, интегриронӣ) ва суперкомпьютери (Доҳил / хориҷи зуд, ҳисобкунии векторизатсия) аст. Айни замон, дар бораи 120 намунаҳои истгоҳҳо ва 20 X-терминалҳо дар бозори ғарбӣ ҳастанд.

Унсурҳои системаҳои муосири намоиши растрӣ

Бо таҳлили тамоюли рушди архитектураҳои стансияҳои кории графикии растрӣ СКГР - (ГРС), ки ба графикаи интерактивӣ нигаронида шудааст, метавон қайд кард, ки дар солҳои охир ташаккул ёфта ба архитектураи анъанавӣ табдил ёфтааст, аз ҷумла протсессори марказӣ ва системаи намоиши графикии растрӣ. Протсессори марказӣ вазифаҳои мубодилаи иттилоотро дар байни СКГР ва ҷаҳони беруна (компьютер ё шабакаи компьютерӣ), инчунин интиқоли ҷараёни маълумотро дар байни ҷузъҳои стансияи корӣ ва коркарди пешакии маълумотро иҷро мекунад.

Видеоҳотира ва барқарорсозии видеоҳотира

Дар системаҳои намоишии растрӣ видеоҳотира ҳамчун массиви росткунҷаи нуқтаҳо ташкил карда шудааст. Унсури видеоҳотира дар ҷорроҳаи сатрҳо ва сутунҳои мушахҳаси видеоҳотира гузошташуда равшаний ва / ё арзиши ранги нуқтаи мувоғикро нигоҳ медорад. Қисми видеоҳотирае, ки дар экран нишон дода мешавад, буфери экран номида мешавад (буфери навсозӣ ё картай экрании битӣ). Таҷдиди тасвир тавассути сканеркунии пайдарпайи сатр ба сатри буфери экран барқарор карда мешавад.

Тағиیر додани маълумот дар видеоҳотира

Архитектураи видеоҳотираро аз нуқтаи назари коркарди маълумот /навсозӣ баррасӣ мекунам. Масъалаҳои вобаста ба интиҳоб ва коркарди маълумот дар видеоҳотира аз ҷониби графикӣ ва/ё протсессори марказӣ ҳам ба ташкили ҳуди видеоҳотира ва ҳам ба архитектураи доҳилии воситаҳои техникии ташаккули тасвир таъсири назаррас мерасонанд. Тасвири дар видеоҳотира нигоҳ дошташударо концептуалий метавон ҳамчун куб муаррифӣ кард.

Архитектураҳои амиқ, қабатӣ ва омехта

Бо архитектураи амиқ ташкили видеоҳотира маълумоте, ки дар ҳар лаҳза коркард мешавад, як пиксел аст. Дар ин ҳолат барои қабатҳои зиёди видеоҳотира суроғаи тавлидшуда қалимаи маълумотро даъват мекунад, ки таркиби битҳоро "тавассути" қабатҳое, ки видеоҳотираро ташкил медиҳанд,

ифода мекунад (аз ин рӯ, истилохи "амиқии пиксел" - "pixel depth"). Ин архитектура дар системаҳои баландсифат барои коркарди иттилооти графикии рангай сеченака истифода мешавад, масалан, дар коркарди тасвирҳо ва моделсозии сохторҳои ҷисмҳои саҳт, яъне дар он арзишҳои ҳар як пиксел аз ҷиҳати ҳисоббарорӣ пуршиддат мебошанд.

Воситаҳои техникии ташкили тасвир

Дар асоси архитектураҳои стансияҳои кории муосир ба коркарди бисёрпротессорӣ ва коркарди конвойерӣ асос ёфтааст. Ин равиш имкон медиҳад, ки равандҳои модел, намудҳо ва табдилдии функционалӣ-растрий ҷудо карда шаванд ва имкон медиҳад, ки ҳар қадоми онҳо дар дастгоҳи маҳсус, одатан маҳсусгардонидашуда бо суръати худ иҷро карда шаванд. (Тағијироти моделӣ тағијиротҳое мебошанд, ки барои соҳтани модели объект дар системаи координатаи истифодабаранд истифода мешаванд. Тағијироти намоишӣ ин тағијиротҳое мебошанд, ки пас аз табдилдии модел ҳангоми намоиш дар майдони баромад истифода мешаванд.

Протессорҳои графикии TMS-34010 ва TMS-34020

TMS-34010 аввалин микропроцессори графикий мебошад, ки ба ҷои примитивҳои графикии дохилшуда графикаи фармоширо дастгирӣ мекунад. Ҳангоми гузоштани вазифа, таҳиягарони TMS-34010 муайян карданд, ки танҳо васеъ кардани шумораи функцияҳои графикии тавассути саҳтафзор татбиқшаванд (ба андешаи онҳо) бо сабабҳои зерин ҳатои асосӣ ҳоҳад буд.

Протессори графикии TMS-34020

Дар соли 1988 Texas Instrument вориси TMS-34010 протессори графикии TMS-34020 эълон кард. Вай интерфейси шина 32-разряда (бо дастрасии саҳифа), генератори тактии баландсуръат (10 MIPS) ва дастурҳои графикии иловагӣ (3-операнди PixBlt) дар бар мегирад. Протессори графикий байни хотираи барнома ва хотираи дисплей фарқият намегузорад. Вай метавонад ба 512 МБ муроҷиат қунад. Ба пикселҳо тавассути координатҳои экрани X-Y дастрас шудан мумкин аст, ки ба таври худкор ба фазои сурӯғаи хотираи хаттӣ ҳарита карда мешаванд. Суръати қашидани ҳат ба 5 мегапиксел/с мерасад.

НОМГӮИ МАВЗӰҲОИ НАМУНАВИИ КОРҲОИ ЛАБОРАТОРИЙ

1. Роҳи истифодабарии бастаҳои зербарномаҳои графикий
2. Таъмини мустақилияти саҳтафзори барномаҳои амалий
3. Таъмини мутобиқшавии барномаҳои амалий
4. Мустақилияти таҷҳизотии воситаи намоишӣ тавассути соҳтани онҳо
5. Вазифаи системаҳои интерактивии графикаи компьютер
6. Соҳтани системаҳои барномасозӣ бо геометрияи мошин ва забонҳои графикаи сатҳи баланд
7. ЗАБОНИ муколама дар якҷоягӣ бо ҳусусиятҳои дигар
8. Кор бо объектҳо ва дастгоҳҳои графикий

9. Тахлили тамоюли рушди архитектураҳои стансияҳои кории графикии растрӣ СКГР - (ГРС)
10. Системаҳои намоишии растрӣ видеохотира ҳамчун массиви росткунҷаи нуқтаҳо
11. Архитектураи видеохотираро аз нуқтаи назари коркарди маълумот
12. Архитектураи амиқ ташкили видеохотира маълумот
13. Архитектураҳои стансияҳои кории муосир ба коркарди бисёрпротессорӣ ва коркарди конвейерӣ
14. TMS-34010 аввалин микропроцессори графикӣ

НОМГӮИ МАВЗӰҲОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ АМАЛӢ

1. Нақшакашии алгоритмҳои фишорӣ ва ғайифишорӣ
2. Нақшакашии алгоритмҳо
3. Стандартизатсия дар графикаи мошинӣ
4. Фаъолияти байналмиллаӣ аз рӯи стандартизатсия дар рафикаи мошинӣ
5. Функцияҳои каниши диспетчери марказӣ дар мисоли Windows
6. Забонҳои графикии савияи баланд
7. Тартиби забонҳои графикӣ
8. Архитектураи стансияи кории графикӣ
9. Видеохотира. Регенератсияи видеохотира
10. Архитектураи қабатӣ ва омехта
11. Протессори графикӣ ва дисплейӣ
12. Графикаи растроии протессори DP-8500

АДАБИЁТ

1. Порев В. Н., Блинова Т.А. Компьютерная графика/учебное пособие СПб: БХВ-Петербург, 2006-520с.
2. Демин А. Ю., Кудинов А.В. Комптерная графика/учебное пособие Томск. Издательство ТПУ, 2005-163.
3. Шикин Е.В., Боресков А.В. Комптерная графика-М. ‘Диалог МИФИ’, 2005-464с.
4. Роджерс Д., Адамс Дж. Математические основы машинной графики: пер. с анг. – М.: Мир, 2001-604 с.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Моделсозии равандҳои физикӣ”

САРСУХАН

Барномаи таълими аз фанни «Моделсозии раванди физикӣ» фанни ҳатмии таҳассусии қасби буда, дар ташаккулёбии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландиҳтисос мавқеи яке аз фанҳои асосӣ (базавӣ)-ро ишғол менамояд. Ҳангоми тадриси он маълумот дар бораи моделсозии равандҳои физикӣ пайваста бо системаи барномасозии муҳити MATLAB пешкаш карда мешаванд.

Ин фан бо дигар фанҳои зерин вобастагӣ дорад; моделсозӣ, математикаи ҳисоб, усулҳои ададӣ, системаҳо ва сабонҳои барномасозӣ системаи таъминоти барномавӣ.

МУҚАДДИМА

Мақсади омӯзиши ин фан шиносӣ ва баланд бардоштани интуллекти зеҳни донишҷӯён оид ба усулҳои истифодаи технологияҳои муосир ва бастаи барномаҳои ҳамгироӣ (татбиқӣ) бо истифодаибарии компьютер мебошад. «Моделсозии раванди физикӣ» қариб дар ҳамаи соҳаҳои илмҳои табиатшиносӣ ва ҷамъиятӣ истифода бурда мешавад. Вазифаи асосии фанни «Моделсозии раванди физикӣ» ин баланд бардоштани интуллекти зеҳни донишҷӯёнро доир ба истифода бурдани барномаҳои компьютерӣ, забонҳои барномасозӣ, алгоритм ва мураттаб намоии барномаҳо бо истифодаи компьютер дар соҳаи гуногуни илм, техника ва идоракунии ҳочагии халқ, тайёр менамояд.

Муқаддимаи Моделсозии раванди физикӣ. Моделсозии раванди физикӣ ҳамчун қисми муҳими фанҳои моделсозӣ, усулҳои ададӣ, забонҳои барномазосӣ, технологияи барномасозӣ, системаи таъминоти барномави, ва технологияи информационии муосир. Вазифаи асосии Моделсозии раванди физикӣ дар протсесси азхудкуни илм. Рушди босуръати забонҳои барномасозии муосир ва техникаи ҳисоббарор дар соҳаҳои гуногуни илм ва идоракунии ҳочагии халқ.

Амсиласозии ҳаракати нисбӣ дар меҳаникаи классикӣ. Сохтани мадорҳои Моҳ дар системаи сарҳисоби гелиосентрикӣ. Сохтани мадорҳои Мирриҳ дар системаи сарҳисоб вобаста бо Замин.

Равандҳои физикӣ, шарҳи муодилаи дифференсиалии тартиби якум. Амсиласозии хунукшавии чисми тасфонидашуда. Алгоритми Эйлер. Барнома барои ҳалли муодилаи дифференсиалии тартиби якум. Баҳодиҳии коэффициенти хунукшавӣ аз рӯи натиҷи озмоишӣ. Ҳалли муодилаи дифференсиалии тартиби чоруб бо усули Рунге-Кутта. Амсиласозии порашавии радиоактив. Амсиласозии занҷири аксуламали таркиши ҳастай.

Динамикаи нуқтаҳои материалиӣ. Гузориши умумии масъалаҳои математикӣ дар тавсифи динамикаи нуқтаҳои материалиӣ. Ҳаракати чисм дар майдони ҷозиба бе ҳисоби қувваи соиш. Ҳаракати чисм дар майдони ҷозиба аз ҳисоби қувваҳои

соиш.

Масъалаи Кеплэр. Муодилаи ҳаракати сайёра. Амсиласозии аддии мадорҳо. Санчиши қонуни дуюми Кеплэр. Фазои суръатнокӣ. Амсиласозии системаҳои Офтобӣ.

Амсиласозии статикии майдонҳои магнитӣ ва электрикӣ. Майдони электростатикии системаҳои зарядҳои электрикии беҳаракат. Майдони магнитии печа бо ҷараёни доимӣ. Майдони магнитии соленоидӣ бо ҷараёни доимӣ. Майдони магнитии печаи тороидалӣ бо ҷараёни доимӣ. Ҳалли аддии муодилаи Лаплас ва Пуассон.

Амсиласозии ҳаракати зарядҳои электрикӣ дар майдонҳои магнитӣ ва электрикии доимӣ. Гузориши масъала. Пароркандашавии зарра дар майдони марказӣ. Таҷрибаи Резерфорд. Амсиласозии ҳаракати зарядҳои электрикии дар майдони магнитии доимӣ. Амсиласозии ҳаракати зарядҳои электрикӣ дар майдонҳои магнитӣ ва электрикии доимӣ. Амсиласозии ҳаракати зарядҳои электрикӣ дар майдони магнитии гайриякчинса. Амсиласозии ҳаракати заряд дар майдонҳои электростатикии мураккаб.

Фуре-таҳлили бефосилагӣ ва функсияи дискретӣ. Ҷудокунии сигналҳои даврӣ ба қаторҳои Фуре. Эффекти Гиббс. Таҳлили спектралии функсияи бефосила. Таҳлили спектралии функсияи дискретӣ. Таҳлили спектралии функсияи дискретии охирнок тақсимшаванда. Зуд табдилдиҳии қатор Фуре. Таъсири дарозиҳои интервали таҳлил ба саҳеҳияти ченаки зуддиҳои сигналӣ монохроматикӣ.

Амсиласозии равандҳои лаппанда. Оссиллятори гармоникаи хаттӣ. Раққосаки математикӣ. Лаппиши хомӯшшаванда. Лаппиши маҷбурии оссиллятори гармоникаи хаттӣ. Раққосаки дусатҳа. Раққосак бо нуқтаи оссиллятшишавандаи овезон. Амсиласозии лаппиши аксуламалҳои химиявӣ.

Амсиласозии ҳодисаҳои мавҷӣ. Амсиласозии занчири лаппиши озод вобастаи оссилляторҳои гармоникӣ. Амсиласозии лаппиши маҷбурии занчирии вобастаи оссилляторҳои гармоникӣ. Амсиласозии ҳодисаҳои мавҷӣ. Фуре-таҳлили бастаҳои мавҷӣ дар муҳити дисперсия ҳаракаткунанда. Амсиласозии ҳодисаҳои интерференсияҳо ва дифраксияҳо. Оптикаи геометрӣ. Поляризатсия.

Амсиласозии системаи аз адди қалони зарра иборатбуда бо усули динамикаи молекулярӣ Амсилаи математикии системаҳои статисикӣ. Алгоритми аддии ҳалли системаҳои муодилаи ҳаракат. Амсиласозии усули системаҳои динамикаи молекулярии аз адди қалон иборатбуда. Баҳодиҳии коэффициентҳои гузариши усули динамикаи молекулярӣ. Амсиласозии гузариши фазавии усули динамикаи молекулярӣ.

Усулҳои Монте-Карло. Усулҳои аддии интегронии функсияи аз як тағйирёбанда вобастабуда. Муҳимияти усули Монте-Карло. Алгоритми ҳосилкунии адди тасодуфӣ бо қонуни тақсимотии мувозинатӣ. Алгоритми Метрополис.

Гумроҳии тасодуфӣ. Гумроҳии тасодуфии якченака. Усули гумроҳии тасодуфӣ

дар ҳамворӣ. Амсиласозии ҳаракати ҳисобии газ. Амсилаи бефосилаи гумроҳии тасодуфӣ.

Амсиласозии системаҳои статистикӣ дар раванди релаксатсияҳо ва ҳолатҳои баробарвазни. Амсиласозии раванди релаксатсияҳои системаҳои статистикӣ. Энтропия.

Амсиласозии компьютерии ансамбли макроканоникӣ. Ансамбли микроканоникӣ. Амсиласозии ансамбли микроканоникӣ. Амсилаи Изинг.

Амсиласозии ансамбли каноникии усули Монте-Карло. Ансамбли канорники. Алгоритми Метрополис барои ансамбли каноникӣ. Амсиласозии амсилаи дученакай Изинг бо усули ансамбли каноникӣ.

Амсиласозии системаи квантӣ. Усулҳои ҳалли ададии муодилаи статсионарии Шрёдингер. Амсиласозии лаппиши молекулаҳои дуатомаи тақрибан квазиклассикӣ. Муодилаи гайристатсионарии Шрёдингер. Баҳодиҳии энергияҳои асосҳолати системаҳои квантӣ бо усули Монте-Карло. Баҳодиҳии энергияҳои асосҳолати системаҳои квантӣ бо усули вариатсионии Монте-Карло.

Амсиласозии объективҳои фракталӣ. Мафҳуми геометрии фракталӣ ва динамикаи хаотикии интихобшуда. Алгоритми рекурсивӣ соҳташудаи объективҳои фракталӣ. L-система ва терл-граф. Системаҳои ягонаи функсия. Усулҳои баҳодиҳи андозанокии фракталӣ.

НОМГӮИ МАВЗӰҲОИ НАМУНАВИИ КОРҲОИ ЛАБОРАТОРИ

1. Соҳтани мадорҳои Моҳ дар системаи сарҳисоби гелиосентрикӣ
2. Амсиласозии хунукшавии чисми тасфонидашуда
3. Ҳаракати чисм дар майдони ҷозиба бе ҳисоби қувваи соиш
4. Майдони электростатикии системаҳои зарядҳои электрикии беҳаракат
5. Пароркандашавии зарра дар майдони марказӣ
6. Таҳлили спектралии функсияи бефосила
7. Ҷудоқунии сигналҳои даврӣ ба қаторҳои Фуре
8. Оссиллятори гармоникаи хаттӣ
9. Амсилаи математикии системаҳои статисикӣ
10. Муҳимияти усули Монте-Карло
11. Алгоритми Метрополис барои ансамбли каноникӣ
12. Усулҳои ҳалли ададии муодилаи статсионарии Шрёдингер
13. Мафҳуми геометрии фракталӣ ва динамикаи хаотикии интихобшуда

НОМГӮИ МАВЗӰҲОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ АМАЛИЙ

1. Амсиласозии ҳаракати нисбӣ дар меҳаникаи классикӣ
2. Равандҳои физикӣ, шарҳи муодилаи дифференсиалии тартиби якум.
3. Динамикаи нуқтаҳои материалий
4. Масъалаи Кеплер

5. Амсиласозии статикии майдонҳои магнитӣ ва электрикӣ
6. Амсиласозии ҳаракати зарядҳои электрикӣ дар майдонҳои магнитӣ ва электрикии доимӣ
7. Фуре-таҳлили бефосилагӣ ва функсияи дискретӣ
8. Амсиласозии равандҳои лаппанда
9. Амсиласозии ҳодисаҳои мавҷӣ
10. Амсиласозии системаи аз адади калони зарра иборатбуда бо усули динамикаи молекулярий
11. Усулҳои Монте-Карло
12. Гумроҳии тасодуфӣ
13. Амсиласозии системаҳои статистикӣ дар раванди релаксатсияҳо ва ҳолатҳои баробарвазни
14. Амсиласозии компьютерии ансамбли макроканоникӣ
15. Амсиласозии ансамбли каноникии усули Монте-Карло
16. Амсиласозии системаи квантӣ
17. Амсиласозии объектҳои фракталӣ

АДАБИЁТ

1. С.В.Поршнев. Компьютерное моделирование физических процессов в пакете MATLAB учебное пособие, издание второе, исправленное. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-МОСКВА- КРАСНОДАР.2011г.
2. Фейман Р., Лейтон Р., Сзидс М. Феймановские лекции по физике. Т.1-Мю:Мир, 1976.
3. Матвеев А.Н. Механика и теория относительности. М.:Высшая школа, 1986.
4. Физическая энциклопедия. Т.3.М.:Большая Российская Энциклопедия, 1992.
5. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Курс теоретической физики. Механика.-М:Физматгиз, 2000.
- Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. М.:Высшая школа, 1988.

Барномаи таълимӣ аз фанни “ Асосҳои барномасозӣ”

САРСУХАН

Барномаи таълимии аз фанни «**Асосҳои барномасозӣ**» фанни ҳатмии таҳассусии қасби буда, дар ташаккулёбии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландихтисос мавҷеи яке аз фанҳои асосӣ (базавӣ)-ро ишғол менамояд. Ҳангоми тадриси он маълумот дар бораи моҳият ва амали гардидани қонуниятҳои барномасозӣ, усулҳои истифодаи операторҳои ва мураттабкунии системаи барномасозӣ, иститфодаи функсияҳои маҳсуси забони барномасозӣ пешкаш карда мешаванд. Васеъ гардонидани доираи фаҳмиши донишҷӯ роҷеъ ба амал намудани қонуниятҳои забони барномасозӣ, хусусиятҳои функсияҳои

махсуси забони барномасозӣ, ташаккул ва инкишоф додани қобилияту маҳорати касбии донишҷӯ асосҳои барномасозӣ пайваста бо забонҳои барномасозии фарозашон баланд, забони барномасозии Турбо Паскал баҳшида мешаванд.

Ин фан бо дигар фанҳои зерин вобастагӣ дорад; моделсозӣ, математикаи хисоб, усулҳои ададӣ, системаҳои забонҳои барномасозии фарозашон баланд, системаи таъминоти барномавӣ.

МУҚАДДИМА

Мақсади омӯзиши ин фан шиносиӣ ва баланд бардоштани интуллекти зеҳни донишҷӯён оид ба усулҳои истифодаи технологияҳои муосир ва бастаи барномаҳои ҳамгироӣ (татбиқӣ) бо истифодаи барномаҳои компютер мебошад. «**Асосҳои барномасозӣ**» қариб дар ҳамаи соҳаҳои илмҳои табиатшиносӣ ва ҷамъиятий истифода бурда мешавад. Вазифаи асосии фанни «**Асосҳои барномасозӣ**» ин баланд бардоштани интуллекти зеҳни донишҷӯёнро доир ба истифода бурдани барномаҳои компютерӣ, забонҳои барномасозии баландфароз, алгоритм ва мураттаб намоии барномаҳо бо истифодаи компютер дар соҳаи гуногуни илм, техника ва идорақунии ҳочагии ҳалқ, тайёр менамояд. Талаботҳои асоси ба дараҷаи азхудкуни мазмуни фан.

Дар натиҷаи омӯзиши фан донишҷӯён бояд:

а) донанд:

- мазмуни мағҳумҳои асосии системаи барномасозиро аз ҳуд карда бошад:

- асосҳои мавҷудияти шаклҳои гуногун, дараҷаҳои ташаккулёбӣ ва меъёрҳои асосии барномасозиро донад;

- моҳияти амал намудани барнома ва мураттабкуни онро пурра сарфаҳм равад.

б) тавонад:

- мазмуни мағҳумҳои асосии барномасозиро шарҳ дода тавонад;

- асосҳои мавҷудияти шаклҳои гуногун, дараҷаҳои ташаккулёбӣ ва меъёрҳои асосии забонҳои барномасозиро муайян карда тавонад;

- моҳияти амал намудани бастаи барномаҳо ва мураттабкуни барномаҳои амалиро ошкоро соҳта тавонад;

Муқаддимаи Асосҳои барномасозӣ. **Асосҳои барномасозӣ** ҳамчун қисми муҳими фанҳои моделсозӣ, усулҳои ададӣ, забонҳои барномазосӣ, технологияи барномасозӣ, системаи таъминоти барномавӣ, ва технологияи информатсионии муосир. Вазифаи асосии асосҳои барномасозӣ дар протсесси азхудкуни илм. Рушди босуръати забонҳои барномасозии муосир ва техникии ҳисоббарор дар соҳаҳои гуногуни илм ва идорақунии ҳочагии ҳалқ.

Тавсифи умумии забони барномасозии Турбо Паскал. Забони програмасозӣ (Турбо Паскал). Программа, иҷроиши программа. Тавсифи забони

программасозии Паскал.

Тасаввуроти умумӣ дар бораи системаи барномасозии Паскал. Алифбои забони Паскал. Символҳои асосӣ барои сохтани идентификаторҳо, рамзҳои ҷудокунанда, рамзҳои маҳсус, рамзҳоитаркибӣ, рамзҳои истифодашаванда, калимаҳои маҳсус.

Символҳои асосӣ ва сохтани идентификаторҳо. Додашудаҳо. Типҳои додашудаҳо. Типи бутун, типи ҳақиқӣ типи мантиқӣ ва типи литерӣ. Сохтори додашудаҳо. Скалярӣ, индексдор, сохторӣ, массив, тайирёбандаҳои таркибӣ, типҳои комбинатсиягӣ ва маҷмӯъ. Программасозӣ дар забони Паскал. Амалҳо ва ифодаҳо. Амалҳо ва ифодаҳои арифметикӣ. Амалҳои мантиқӣ.

Операторҳои забони барномасозӣ. Операторҳо. оператори қиматбахшӣ, оператори таркибӣ, оператори гузариш. Оператори холӣ. Операторҳои дохилкунӣ ва хориҷкунӣ. Оператори интихоб. Оператори шартӣ. Оператори шартии пурра ва нопурра. Оператори такрорёбӣ. Оператори сиклии шартоғоз, шартанҷом ва оператори сиклии параметрдор. Нишонаҳо ва оператори гузариш. Оператори гузариш. Массивҳо ва истифодаи онҳо.

Проседураҳо ва функсияҳои матнӣ. Мураттабкуни барномаҳо барои додашудаҳои матнӣ. Амалҳо бо сатрҳо. Функсияи дарозӣ, табдил, нусхагирӣ, ҷустуҷӯ, гузоштан ва нест кардан. Проседураи STR ва Val. Бисёркунчаҳо. Проседура барои сохтани росткунча. Проседура барои сохтани хати шикаста.. Сохтани хатҳо ва нуқтаҳо. Камонҳо, давра, эллипсҳо. Ранг. Палитра. Рангдиҳӣ. Сабт ва хориҷкунни тасвирҳо. Хориҷкунни матнҳо. Координатаҳо, равзана, саҳифаҳо.

НОМГӮИ МАВЗӰҲОИ НАМУНАВИИ КОРҲОИ ЛАБОРАТОРИ

1. Забони программасозӣ (Турбо Паскал)
2. Алифбои забони Паскал
3. Додашудаҳо. Типҳои додашудаҳо.
4. Операторҳо. оператори қиматбахшӣ, оператори таркибӣ, оператори гузариш
5. Мураттабкуни барномаҳо барои додашудаҳои матнӣ
6. Функсияи дарозӣ, табдил, нусхагирӣ, ҷустуҷӯ, гузоштан ва нест кардан
7. Проседура барои сохтани хати шикаста
8. Камонҳо, давра, эллипсҳо.
9. Хориҷкунни матнҳо. Координатаҳо, равзана, саҳифаҳо.
- 10.Мутобиқати типҳои объектҳо
- 11.Барномасозии хаттӣ
- 12.Кор дар муҳити интегронӣ
- 13.Ба шоҳаҳо ҷудокунни равандҳои ҳисоббарорӣ
- 14.Ташкили сиклҳо Сатрҳо, сабтҳо ва модули Crt

НОМГҮИ МАВЗҮХОИ НАМУНАВИИ ДАРСХОИ АМАЛЙ

1. Асосҳои барномасозӣ.
2. Мафхумҳои асосии забон.
3. Оператор-ҳои идоракунии забон. Типи додашудаҳои стандартӣ
4. Массивҳо. Массивҳои дученака.
5. Модулҳои барномасозӣ.
6. Технологияи барномасозии соҳторӣ
7. Кор бо хотираи динамикӣ
8. Марҳилаҳои соҳтани барномаҳоии соҳторӣ
9. Муқаддимаи барномасозии объект-нигаронидашуда
10. Объектҳои иерархӣ. Барномасозӣ дар речай графикӣ
11. Мутобиқати типҳои объектҳо
12. Барномасозии хаттӣ
13. Кор дар муҳити интегронӣ
14. Ба шоҳаҳо ҷудокунии равандҳои ҳисоббарорӣ
15. Ташкили сиклҳо Сатрҳо, сабтҳо ва модули Crt
16. Массивҳои якченака дученака
17. Зерпрограммаҳо. Соҳторҳои динамикии додашудаҳо
18. Объектҳо. Ворисшавӣ

АДАБИЁТ

1. О.А. Меженний: Самоучитель TURBO PASCAL. СПБ-Киев-2005.
 2. Фаронов В.В. Turbo Pascal 7.0 Начальный курс. (учебное пасобие) Москва издательство «Налидж».2001
 3. Белецкий Я. Турбо Паскаль с графикой для персональных компьютеров. Пер-с Польск Д.И Юренкова.-М.: Машиностроение, 1991.
 4. Балашкин И.И, Буров А.А. Новые возможности Turbo Pascal 6.0 СПб. Издательство «Макет»1992.
 5. Зуев Е.А. Язык программирования Turbo Pascal 6.0-М.:Цнитех, 1992.
 6. Криницкий А.П. Алгоритмы во круг нас. –М.: Наука, 1977.
- Н.Култин. Turbo Pascal в задачах и примерах более 200 задач. СПб БХВ-Петербург 2005.

Барномаи таълимӣ
аз фани “ Технологияҳои мусоири компютер- идоракунанда”

САРСУХАН

Фанни таълимии технологияи мусоири компютер-идоракунанда дар нақшаҳои таълимии ихтисосҳои мошинҳои ҳисоббарор, системаҳо ва шабакаҳо фанни интихобиро касб карда, дар ташаккулёбии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси

баландихтисос мавқеъи яке аз фанҳои асосӣ (базавӣ)-ро ишғол намудааст. Ҳангоми омӯзиши фанҳои дар боло зикргардида донишҷӯён дар бораи пешрафти илми технологияи информационии замони муосир, шиносой бо таҷхизотҳои технологияи замони муосир, кор бо васоитҳои техникии компьютерӣ, кор бо барномаҳои техникии системаи амалиётӣ идоракунанда, пайвастагиҳои байни таҷхизотҳо ва ғайраҳо маълумот пайдо мекунанд. Фанни мазкур пешрафти илми технологияи информационии замони муосирро, ки талаботҳои фанни додашуда мувофиқат мекунад, меомӯзад. Ҳусусияти ба худ хоси ин баланд бардоштани савияи дониши донишҷӯён оид ба технологияи замони муосир мебошад.

МУҚАДДИМА

Фанни «технологияи муосири компьютер-идоракунанда» - пешрафти илми технологияи информационии замони муосирро, ки талаботҳои фанни додашуда мувофиқат мекунад, меомӯзад. Ҳусусияти ба худ хоси ин баланд бардоштани савияи дониши донишҷӯён оид ба технологияи замони муосир мебошад. Дар худ воситаҳои ҳифзи иттилоотро низ дар бар гирифта метавонад.

Васеъ гардонидани доираи фаҳмиши донишҷӯ ва омӯхтани технологияи инфортсионии муосир, ки ташаккул ва инкишоф додани қобилияту маҳорати касбии донишҷӯ ифода мегардад.

Вобаста аз мақсад, дар ҷараёни омӯзиши фанни «технологияи муосири компьютер-идоракунанда» вазифаҳои зерин ҳал карда мешаванд:

- шарҳи мазмуни мағҳумҳои асосии илми технологияи инфортсионии муосир;
- шиносои таҷхизотҳои технологияи муосири компьютер-идоракунанда;
- омузиши таснифоти технологияи муосири компьютер-идоракунанда ва алоқамандии онҳо бо дигар барномаҳо;
- мусоидат намудан ба ташакkulёбии маҳорату малакаи донишҷӯ дар бораи тарзҳои аз худ намудани технологияи муосири компьютер-идоракунанда, роҳҳои самарабахш истифода кардани онҳо дар ҳаёти ҳамарӯзаи худ, ҳифзи иттилоот ва ғайраҳо;
- омузиши усулҳои бехатарии иттилоои, тарзи архивкунонии онҳо дар ин муҳит;
- ташаккули фаҳмиши донишҷӯ роҷеъ ба истифодабарва алоқамандии фанни технологияи инфортсионии муосир бо дигар фанҳои табиатшиносӣ (фанҳои физика, химиявӣ ва биология ва ғайра).

Дар натиҷаи омӯзиши фан донишҷӯ бояд:

а) донад:

- мазмуни мағҳумҳои технологияи муосири компьютер-идоракунандаро аз

худ карда бошад:

- асосҳои истифодабарии технологияи мусоири компьютер-идоракунанда ва дараҷаҳои ташаккулёбии онҳоро донад;
- моҳият, қонуниятҳои пайдоиш ва гуногуни технологияи мусоири компьютер-идоракунандаро аз худ намояд;
- дар бораи таснифоти технологияи мусоири компьютер-идоракунанда маълумоти кофӣ дошта бошад.

б) тавонад:

- мазмуни мағҳумҳои асосии технологияи мусоири компьютер-идоракунандаро шарҳ дода тавонад:

Ҳангоми гузаронидани дарсҳои амалӣ истифодабарии маҷмӯи дар ихтиёрдоштаи техникаи электронӣ тавсия дода мешавад: тахтай электронӣ. Маводҳои асосии шарҳдиҳанда (плакатҳо, намунаи моделҳо, графикҳо) барои истифодабарии мувофиқ (намоишҳо, дискҳо) бояд пешакӣ омода карда шаванд. Ҳангоми дар дарсҳои амалӣ ва лабораторӣ гузаронидани пурсиш истифода аз маҷмӯи тестҳо ба манфиати кор мебошад.

Диски саҳт. Диски қайиш ин таҷҳизоти ҳифзкунандае мебошад, ки барои нигоҳ доштани аҳбор ва аз як компьютер ба компютери дигар кӯчонидани аҳбор хизмат меқунад. Дискҳое низ мавҷуданд, ки онҳоро ZIP дискҳо меноманд. Функцияи кории ZIP дискҳо бо функцияи кории дискҳои қайиш як мебошад. Танҳо як фарқият дорад, яъне ҳаҷми зиёд дорад. Ҳаҷми ZIP дискетаҳо аз 1Гб то якчанд Гб баробар аст. Ин гуна дискҳоро барои сабти мусиқӣ истифода мебаранд.

Контроллерҳои (адаптерҳо) вориду баромад. Дар МЭҲ пайваст кардани DB ба технологияи мусоири компьютер-идоракунанда сатҳи система (интерфейси ворид-баромади хост (ИВБ хост)) бевосита гузаронида намешавад, балки бо ёрии контроллёри маҳсус мебошад. Вақте ки якчанд DB ба як контроллер пайваст карда мешаванд, хизматрасонӣ бо навбат анҷом дода мешавад ва ба контроллер вазифаҳои иловагӣ барои мултиплекс таъин карда мешавад. Дар истилоҳоти мусоир чунин контроллерро адаптер (адаптер дастгоҳеро барои пайваст кардани дастгоҳҳо бо усулҳои гуногун мебошад) номидан мумкин аст. Чунин контроллер (адаптер), чун қоида, аз се қисмҳо иборат аст: қисми технологияи мусоири компьютер-идоракунанда, ки пайвастшавиро ба шинаи хости технологияи мусоири компьютер-идоракунанда вориду баромад; қисми технологияи идоракунанда, ки пайвастшавиро ба хатҳои хурд ё технологияи интерфейсӣ вориду баромад таъмин менамояд; қисми функционалӣ, ки гуфтушунидҳои протоколии ин технологияи идоракунанда ва як қатор дигар вазифаҳоро таъмин меқунад.

Монитор қисми асосии компьютер. Монитор таҷҳизоте мебошад, ки барои дар экрани худ тасвири кардани аҳбори компьютерҳои фардӣ хизмат мерасонад. Ду

меъёри кори бо мониторҳо чой дорад: меъёри матнӣ (меъёри кор бо рамзҳо ва матнҳо); меъёри графикӣ (меъёри кор бо нуқтаҳои хурдтарини «Пикселҳо», ки имкон медиҳад расму графикаҳо тасвир карда шаванд). Воҳиди ахбории ба экран баровардашавандай меъёри графикӣ ин нуқтаҳои алоҳидаи экран-пиксел мебошад, ки он имкон медиҳад расму графикҳои гуногун кашида шавад. Намудҳои гуногуни мониторҳо мавҷуданд, ки аз якдигар аз ҷиҳати имкониятҳои худ ва рангҳо фарқ мекунанд.

Клавиатура. Миш. Клавиатураи КФ аз таҳтачаи ҳамвори тугмачадор иборат мебошад. Ин гуна клавиатура, клавиатураи оддӣ аст. Баъзеи клавиатураҳо гурӯҳи тугмачаҳои маҳсуси мултимедӣ доранд. Клавиатураи КФ барои ба КФ доҳил кардани фармонҳо, маълумотҳо пешбинӣ шудааст. Бе ин таҷхизот бо КФ кор кардан номумнкин аст.

Муайянкуни символҳои коди криптографии клавиатура.

Мушак – ин таҷхизоти ёрирасони идоракуни программаҳои компьютери мебошад. Кисми зиёди истифодабарии программаҳои ҳозира бо мушак иҷро карда мешавад. Мушак одатан аз ду тугмача ва як чарҳак (ролик) иборат аст: тугмачаи чап; тугмачаи рост; чарҳак.

Технологияи мусири компьютер-идоракунанда ва алокамандии он барномаҳо. Таҷхизоти системаи вориду баромад метавонад ба интерфейсҳои сатҳи система (ҳости интерфейси вориду баромад) ва интерфейси вориду баромади периферӣ ё хурд пайваст карда шавад. Таъмини барномаҳои компьютерӣ аз як қатор ҷузъҳо иборат аст: таъминоти барномаҳои амалӣ, драйверҳои дастгоҳ, драйверҳои система, модулҳои пайванди динамикӣ, BIOS. Ин ҷузъҳо дорои имконоти гуногуни мутақобила бо дастгоҳҳо буда, таркиби қисмҳои истифодаи ҷузъҳо аз системаи оператсионӣ вобастаанд.

Принтер- (идоракуни воситаҳои хориҷкунӣ). Ташкил қардани принтерҳо ва сканер. Принтер таҷҳозте мебошад, ки барои дар рӯи қоғаз ба чоп баровардани ахбори дар хотираи компьютер сабтшуда хизмат мекунад. Принтерҳо се намуд мешаванд: принтерҳои матрисавӣ, принтерҳои пошидҳонда ва принтерҳои лазерӣ.

Барои нусхабардории ахборҳои матнӣ ва графикӣ аз рӯи қоғаз ва ба хотираи компьютер равон қардани онҳо хизмат мекунад. Сканер (scanner) – таҷхизотест, ки ба таври худкор иттилооти матниву графикиро аз қоғаз ба компьютер доҳил менамояд. Вай саҳифаҳои матниро низ ҳамчун расм аксбардорӣ мекунад. Компьютер бо ёрии системаи барномаҳои маҳсус алломатҳои матн ва ҷузъҳои расму графикҳои тавассути сканер доҳилшударо мешиносад ва кор карда мебарояд. Сканерҳои ҳозиразамон ҳатто матнҳои дастнависро низ ба компьютер доҳил карда метавонанд.

Модули системаи ROM BIOS. Модули системаи ROM BIOS (System ROM BIOS) дастгирии барномавии иттилооти стандартии дастгоҳҳои компьютерӣ, конфигуратсияи дастгоҳҳои аппаратӣ, ташхис ва даъвати боркунаки системаи

оператсиониро таъмин мекунад.

Модули системаи ROM BIOS асосан ба татбиқи мушаххаси платаи системавии компьютер вобаста аст, зоро маҳз ў бояд тамоми микросхемаҳои чипсети платаи системавиро барномарезӣ кунад

Хотира – доимӣ ва фаврӣ. Кор бо BIOS. Дар компьютерҳои фардӣ ширкати IBM PC ва инчунин дар ҳамаи компьютерҳои фардӣ, хотираи доимӣ яъне BIOS - чой дода шудааст ва онро дар вақти соҳтани платаи асосӣ дар микрочипҳои маҳсус дохил мекунанд. Аз рӯи қоида маълумотҳои BIOS-ро истифодабарандай компьютерҳо дигаргун карда наметавонад.

Чунин намуди хотираро дар компьютерҳо ПЗУ (постоянное запоминающее устройство) яъне хотираи доимӣ меноманд. BIOS аз чор калимаи кутоҳкардашудаи лотинии (Basic Input - Output System) гирифта шуда, маънояш системаи дохилкунӣ, хориҷкунии базавии маълумотҳои асосӣ мебошад. Дар BIOS барномае сабт карда шудааст, ки бо воситаи он параметрҳои таҷҳизотҳои дохили блоки системавӣ чур карда мешавад. Ин хотираро дар компьютер, барномаи Setup меноманд. Бо ёрии барномаи Setup параметрҳои назоратчии видеокарта, диски дурушт ва дискдонҳоро чур кардан мумкин аст.

НОМГӮИ МАВЗӰҲОИ НАМУНАВИИ КОРҲОИ ЛАБОРАТОРИЙ

1. Диски қайиш ин таҷҳизоти ҳифзкунанда
2. Функцияи кории ZIP дискҳо бо функцияи кории дискҳои қайиш
3. Ҳаҷми ZIP дискетаҳо аз 1Гб то якчанд Гб баробар
4. технологияи муосири компьютер-идоракунанда сатҳи система
5. пайваст кардани дастгоҳҳо бо усулҳои гуногун
6. меъёри кори бо мониторҳо
7. Мушак – ин таҷҳизоти ёрирасони идоракунии программаҳои компьютери
8. интерфейси вориду баромади периферӣ
9. Модули системаи ROM BIOS (System ROM BIOS)
10. Модули системаи ROM BIOS.
11. Хотира – доимӣ ва фаврӣ. Модем ва факс-модем. Картай овозӣ.
12. Кор бо дискҳо.
13. Ташкил кардани дискҳо.
14. Платай асосӣ- «Материнская плата», Шина,

НОМГӮИ МАВЗӰҲОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ АМАЛИЙ

1. Васоитҳои технологияи муосири компьютер-идоракунанда.
2. Мақсад ва функцияҳои корҳои лаборатории васоитҳои переферерӣ.
3. Мағҳуми "технологияи муосири компьютер-идоракунанда". Дастгоҳҳои переферии компьютерӣ.
4. Намудҳои дастгоҳҳои технологияи муосири компьютер-идоракунанда.

5. Контроллерҳои (адаптерҳо) вориду баромад. Монитор. Клавиатура. Миш.
6. Алоқамандии барномаҳо бо дастгоҳҳои технологияи мусоири компьютеридоракунанда.
7. Принтер- (идоракуни воситаҳои хориҷкунӣ). Ташкил кардани принтерҳо.
8. Модули системаи ROM BIOS.
9. Хотира – доимӣ ва фаврӣ. Модем ва факс-модем. Картай овозӣ.
10. Кор бо дискҳо.
11. Ташкил кардани дискҳо.
12. Платай асосӣ- «Материнская плата», Шина,
13. Сохтани таҷҳизоти шабакавии кросовер- CROSS-OVER(тайёр намудани кросовер- cross-over) ва.
14. Кор бо портҳои флешкарта.
15. Винчестер. Дисковод ва воситаҳои ҳифзи он.

АДАБИЁТ

9. Горнец Н.Н. ЭВМ и периферийные устройства. Устройства ввода-вывода: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Н.Н.Горнец, А.Г. Рошин. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 224 с.
- 10.Павлов Виктор Александрович П12. Периферийные устройства ЭВМ Учебное пособие: Часть 1 СарФТИ, Саров, 2001 -231 с.: ил.
- 11.Молодяков С.А. ЭВМ и периферийные устройства. Часть I. Основы организации ЭВМ. Учебное пособие. СПб.: СПбГПУ, 2012.- 367 с.
- 12.Мамойленко С.Н., Молдованова О.В. ЭВМ и периферийные устройства: Учебное пособие. – Новосибирск: СибГУТИ, 2012. – 106 с.
- 13.Пешков, А. Т. Периферийные устройства : учеб.-метод. пособие / А. Т. Пешков, А. С. Кобайло. – Минск : БГУИР, 2010. – 103 с. : ил. ISBN 978-985-488-453-0.
- 14.Сычев, Александр Николаевич С958 ЭВМ и периферийные устройства : учеб. пособие / А.Н. Сычев. – Томск : Изд-во Томск. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2017.–131 с
- 15.ЭВМ и периферийные устройства: курс лекций / сост. В.В. Косулин. – Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 2016. – 494 с.
- 16.Крылов, А. Б. К 85 Устройство персонального компьютера : учеб.-метод. пособие/ А. Б. Крылов, М. А. Шеламова. – Мн.: БГМУ, 2006. – 62 с.

Барномаи таълимӣ
аз фанни “Моделсозии компютерии ҳодисаҳои физикий”

САРСУХАН

Протsesҳои гуногуни табиат ва ҷомеа бо методҳои моделсозии компютерии ҳодисаҳои физикӣ омӯхта мешаванд. Беҳтарин методҳои моделсозӣ бо истифодаи компютер аз он иборат мебошад, ки протsesҳои мураккаб, ғайрихаттӣ, стоҳастикӣ (эҳтимолӣ) омӯхта мешаванд. Масаълаҳое, ки ба воситаи муодилаҳои дифференсиалиӣ ифода карда мешаванд, бо методҳои гуногуни математикаи ҳисоббарор ба воситаи алгоритм ифода карда мешаванд. Барои ҳал намудани ин гунна масаълаҳо алгоритм боя ғон забони барномасозӣ навишта мсешавад ва ба воситаи компютер ҳал карда мешавад, мошинҳои ҳисоббарор имконият медиҳанд, ки муодилаҳои мураккаби дифференсиалиӣ, ки ҳалли анализикии онҳо бо методҳои анализикӣ ёфта намешаванд, ба воситаи методҳои ҳисоббарор ба намуди рақамӣ ёфта шавад.

МУНДАРИЧА

Фанни таълимии Моделсозии компютерии ҳодисаҳои физикӣ дар нақшаҳои таълимии ихтисосҳои Мошинҳои ҳисоббарор, системаҳо ва шабакаҳо мақоми фанни ҳатмиро қасб карда, дар ташаккулёбии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландихтисос мавқеъи хос дошта, яке аз фанҳои асосӣ (базавӣ)-ро ишғол намудааст. Ин курс ба донишҷӯён мағҳумҳои асосии моделсозии компютерии ҳодисаҳои физикиро меомӯзад.

Тарҳрезии (моделсозии) математикӣ мағҳумҳои асосии он. Протsesҳои гуногуни табиат ва ҷомеа бо методҳои моделсозии математикӣ омӯхта мешаванд. Беҳтарин методҳои моделсозӣ бо истифодаи компютер аз он иборат мебошад, ки протsesҳои мураккаб, ғайрихаттӣ, стоҳастикӣ (эҳтимолӣ) омӯхта мешаванд. Масаълаҳое, ки ба воситаи муодилаҳои дифференсиалиӣ ифода карда мешаванд, бо методҳои гуногуни математикаи ҳисоббарор ба воситаи алгоритм ифода карда мешаванд. Барои ҳал намудани ин гунна масаълаҳо алгоритм боя ғон забони барномасозӣ навишта мсешавад ва ба воситаи компютер ҳал карда мешавад, мошинҳои ҳисоббарор имконият медиҳанд, ки муодилаҳои мураккаби дифференсиалиӣ, ки ҳалли анализикии онҳо бо методҳои анализикӣ ёфта намешаванд, ба воситаи методҳои ҳисоббарор ба намуди рақами ёфта шавад.

Моделсозии ҳаракатҳои нисбӣ дар механикаи классикӣ. Дар механикаи классикӣ барои тасвири ҳаракат, системаи сарҳисоб интиҳоб карда мешавад ва траекторияҳои ҳаракат нисбати системаҳои гуногуни сарҳисоб ифода карда мешавад. Дар механикаи классикӣ ҳисоб карда мешавад, ки фазо ва вақт мутлақ мебошад, яъне аз ҳараакти ҷисм вобастагӣ надоранд. Системаҳои сарҳисоб

метавонанд инертий ва ғайри инертий бошанд.

Кори амалий дар системаи matlab. Системаи matlab ҳамчун Matrix Laboratory тарҷума карда мешавад ва бо мақсади кор бо матритсаҳои бисёрчена сохта шудааст. Системаи матлаб сисемаи пурқувваи ҳисобу китоби ададӣ мебошад. қисми асосии ин система (ядро) имконият медиҳад, ки бо забони маҳсуси барномасозии матлаб ҳисобу китоби ададӣ гузаронида шавад. Илова бар ин функцияҳои маҳсус имконияти тасвир кардани натиҷаҳо (визуализатсия) бо истифодабарии имкониятҳои сохтани аниматсия, ҳақиқати вертуалӣ (virtual reality) ва ғайра.

Моделсозии протесҳои физикий, ки ба воситаи муодилаҳои дифференсиалии тартиби якум тасвир карда мешаванд. Аксарияти протесҳои физикий(на танҳо физикий) ба воситаи муодилаҳои дифференсиалий тасвир кар да мешаванд. Масалан ҷисме, ки ҳарораташ баландтар аз ҳарорати муҳити атроф гармии худашро ба муҳити атроф медиҳад ва хунук мешавад. Масалан, пиёлаи чой бо гузаштани вақт хунук мешавад ва ҳарораташ ба ҳарорати ҳаво баробар мешавад соддарин моделе, ки ин протесро ифода мекунад модели нюトン мебошад, ки ба шакли зерин навишта мешавад.

Ҳалли муодилаи дифференсиалий бо методи Рунге-кутт. Методи Эйлер, ки бо он мо масаълаи хунукшавии ҷисмо ҳал карда будем бо саҳеҳияти тартиби якум ҳалли масъларо меёбад. Ин саҳеҳият начандон қалон мебошад ва ҳалли аниқро дар баъзе ҳолат ёфтани душвор мебошад. Аз тарафи дигар баъзе ҳолатҳо ноустувор мебошанд. Ва ин ноустувориҳо бо формулаҳои навъи алгоритмӣ ҳисоб карда шудаанд. Ва ин нобаробарии, ки ҳалли масъалаҳоро бо саҳеҳияти нисбатан баланд медиҳад, методи Рунге-Кутт мебошад.

Ансамбли микроканоникӣ. Дар физикаи статистики мағҳуми “ансамбли микроканоникӣ” мавҷуд аст, ки онро ҳосил мекунем. Барои ин система сарбасти иборат аз N зарраро дида мебароем. Ба сифати тавсифоти макроскопии система ҳаҷм V ва энергияи пурраи система E -ро интихоб мекунем, ки онро доими мөҳисобанд. Ғайр аз ин фарз мекунем, ки система изолятсия карда шуда аст яъне таъсири омилҳои берунаро ба он ба назар намегирем. Системаи макроскопии сарбаст чи тавре, ки ба мо нишон дода шуда аст, кӯшиш мекунем, ки ба ҳолати мувозинатии статсионарии дори энтропияи максимали гузорад.

Моделсозӣ намудани лапишҳои озод дар муҳити забони барномасозии MATLAB. Натиҷаҳои татқиқоти ҳаракати раққосакро дар намуди хати қаҷии сатҳии (x,p) – ро тассавур кардан қуллай аст, ки дар ин ҷо $p = \dot{x}$ - суръати тафийирёбии кунҷ мебошад. Сатҳҳои (x,p) сатҳи фазогӣ номида мешаванд, дар ин ҷо p – импулс, вале хати қаҷии параметрҳои муайянӣ қонуни ҳаракат ба монанди $x=x(t)$, $p=p(t)$ – траекторияи (масири) фазогӣ мебошанд.

Траекторияҳои фазогӣ, масалан, мағҳумҳои координатаҳои $x(0)$ ва импулси $p(0)$ муайян карда мешавад. Оссилятори хаттии траекторияи фазогӣ дар худ эллипсҳо, қонунҳои муайяни нигоҳдории энергияро тасвир менамояд.

Осилятори гармоникии хаттӣ. Яке аз намудҳои вусъатдҳии ҳаракати системаҳои меҳаникӣ ин лаппишҳои хурд мебошанд, ки ин система ҳолати мустаҳкамии мувозинатро нигоҳ медорад. Аз ҳама одди бо нуқтаи назари математикӣ ин ҳаракати системаи ба шуморравандай дараҷаи озод мебошад. Мисоли барои чунин системаҳо ин ҷисми массааш m , дар ҳамвории тамоман сӯфтаи горизонтали дар сатҳи замин бо пружинаи саҳтиаш k (рас 1) маҳкамшуда мебошад.

Рақосаки математикӣ. Ҳаракати бори массааш m -и дар ресмони дарозиаш L , оvezonро дида мебароем. Ин гуна система чихеле, ки аз тҷрибаҳо маъюм аст, ҳаракати лаппанда мекунад.

Дар тавсифи чунини ҳаракат ба нуқтаи такягоҳ бо сабаби хурд будани массаи ресмон аз массаи бор, таъсири массаи ресмонро ба эътибор нағирифтани мумкин аст. Ин гуна аъзоро рақосаки математики мегӯянд.

Азбаски ҳаракати бор аз рӯи давраи радиосаш ба дарозии ресмон баробар будаи ба нуқтаи 0, оvezон ба амал меояд.

Ҳалли муодилаи Лаплас ва Пуассон дар электродинамикаи классикӣ. Муодилаҳои Лаплас ва Пуассон барои муайян кардани майони электрикӣ ҳангоми мавҷудияти тақсимоти зарядҳои электрикӣ дар фазо истифода бурда мешавад. Муодилаи Лаплас ба намуди зерин навишта мешавад:

$$\Delta\varphi(x, y, z) = \frac{\ddot{a}^2\varphi}{\ddot{a}x^2} + \frac{\ddot{a}^2\varphi}{\ddot{a}y^2} + \frac{\ddot{a}^2\varphi}{\ddot{a}z^2} = 0 \quad (1)$$

Δ —оператори Лаплас

НОМГӮИ МАВЗӰҲОИ НАМУНАВИИ КОРҲОИ ЛАБОРАТОРИЙ

1. Методҳои моделсозии компьютерии ҳодисаҳои физики
2. Протесҳои мураккаб, ғайрихаттӣ, стохастикӣ (эҳтимолӣ)
3. Протесҳои гуногуни табиат ва ҷомеа бо методҳои моделсозии математикӣ
4. Моделсозии ҳаракатҳои нисбӣ дар меҳаникаи классикӣ
5. Системаи matlab ҳамчун Matrix Laboratory
6. Ҳалли муодилаи дифференсиалий бо методи Рунге-кутт
7. Ансамбли микроканоникий
8. Моделсозӣ намудани лаппишҳои озод дар муҳити забони барномасозии MATLAB

9. Осилятори гармоникии хаттӣ
10. Ҳалли муодилаи Лаплас ва Пуассон дар электродинамикаи классикӣ
11. Моделсозии занчири лаппиши маҷбурии пайвастагии торҳои гармоникӣ
12. Фуре-таҳлили пакети мавҷҳо дар фазои бефосилагӣ
13. Интерференсия ва дифраксия
14. Поляризатсия
15. Сохтани графикҳо дар намуди сатҳӣ бо рангкуниҳо дар системаи Matlab

НОМГӮИ МАВЗӰҲОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ АМАЛИЙ

1. Функцияи мавҷӣ ва муодилаи Шредингер
2. Маънои физикӣ ва хосиятҳои муодилаи Шредингер
3. Моделсозии муодилаи ғайристатсионарии Шредингер дар муҳити системаи Matlab
4. Дученакаи дискретии бевосита ва табдилдиҳии баръакси Фурье
5. Истифодабарии табдилдиҳии дискрети Фурье барои ҳалли муодилаи физикаи математикӣ
6. Моделсозии равандҳои мавҷӣ
7. Моделсозии занчири лаппиши озод бо пайвастагии торҳои гармоникӣ
8. Моделсозии занчири лаппиши маҷбурии пайвастагии торҳои гармоникӣ
9. Фуре-таҳлили пакети мавҷҳо дар фазои бефосилагӣ
10. Интерференсия ва дифраксия
11. Поляризатсия
12. Сохтани графикҳо дар намуди сатҳӣ бо рангкуниҳо дар системаи Matlab
13. Тӯрҳои графикаи 3D бо проексия
14. Сохтани графикаи ҳамвориҳо

АДАБИЁТ

1. Ҷӯраев Ҳ.Ш., Муминов Ҳ.Ҳ. Технологияи барномасозӣ (Муҳити барномасозии Matlab). – Душанбе: “ЭР - граф”, 2021, - 268 с.
2. Поршнев С.В. Компьютерное моделирование физических процессов в пакете MATLAB. М., Горячая линия – Телеком, 2003 г.;
3. Мараҷабов С.И., Наджмиддинов А.М. Системаи MATLAB. – Душанбе : ДМТ. – 2015. – 100с.
4. Потемкин И.Г. Инструментальные средства Matlab 5x. – М.: Диалог МИФИ.- 2001.-324 с.
5. Цифровая обработка сигналов и изображений с использованием MATLAB
6. Практические основы Matlab для инженеров
7. Оптимизация на практике с MATLAB
9. Руководство по объектно-ориентированному программированию MATLAB.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Системаи барномасозии техниқӣ”

САРСУХАН

Барномаи таълими аз фанни «Системаи барномасозии техниқӣ» фанни ҳатмии таҳассусии касби буда, дар ташаккулёбии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландихтисос мавқеи яке аз фанҳои асосӣ (базавӣ)-ро ишғол менамояд. Ҳангоми тадриси он маълумот дар бораи моҳият ва амалий гардида мухити меъмории системаҳои ҳисоббарори бисёрпротсессора, шарҳи муҳтасари муҳити барномасозии системаҳои бисёрпротсессора, муҳити барномасозии палаллелӣ, китобхонаи зерпрограммавии доир ба системаҳои ҳисоббарори бисёрпротсессора пешкаш карда мешаванд.

Ин фан бо дигар фанҳои зерин вобастагӣ дорад; системаи таъминоти барномавӣ, ҳазинаи маълумотҳо, интерфейси васоити музофотӣ, графикаи муҳандисӣ ва компьютерӣ, ташкили мошинҳои электронии ҳисоббарор ва системаҳо, схемотехника ва шабакаҳои МЭҲ, Элементҳои омилии гиреҳҳои МЭҲ, технологияи барномасозӣ ва забонҳои баромасозии баландфароз.

МУҚАДДИМА

Мақсади омӯзиши ин фан шиносӣ ва баланд бардоштани интуллекти зеҳни донишҷӯён оид ба усулҳои истифодаи технологияҳои мусир ва бастаи барномаҳои ҳамгироӣ (татбиқӣ) бо истифодаи барори компютер ва таҷҳизотҳои шабакавӣ, забонҳои барномасозии баландфароз мебошад. «Системаи барномасозии техниқӣ» қариб дар ҳамаи соҳаҳои илмҳои табиатшиносӣ ва ҷамъияти истифода бурда мешавад. Вазифаи асосии фанни «Системаи барномасозии техниқӣ» ин баланд бардоштани интуллекти зеҳни донишҷӯёнро доир ба истифода бурдани барномаҳои компютерӣ, забонҳои барномасозӣ, таҷҳизотҳои шабакавӣ ва компютерӣ дар соҳаи гуногуни илм, техника ва идоракуни хоҷагии халқ, тайёр менамояд.

Талаботҳои асоси ба дараҷаи азхудкуни мазмуни фан.

Дар натиҷаи омӯзиши фан донишҷӯён бояд:

- а) донанд:
 - мақсаду фазифаҳои фан, пайдоиш ва марҳилаҳои асосии рушду инкишофи он;
 - мағҳумҳои асосии фан ва хусусияти муҳими онҳо;
 - нақши мағҳумҳои асосии системаи барномасозии техниқӣ;
 - забонҳои барномасозии баландфароз ва таъминоти барномавии онҳо;
 - нуқсонҳои техниқӣ ва бартарафсозии он;
 - хусусиятҳои таҷҳизоти амалкунанда;
 - забонҳои дарҳости додашудаҳо доир ба сервер;
 - самтҳои асосии истифодаи барнома ва таҷҳизот;
- б) тавонад
 - насб ва барномаҳои доҳилии системаҳои омилиӣ;
 - тарзи ташкил намудаи робототехникаҳо;
 - таъмини бехатарии барномаҳо ва системаҳои иттилоотӣ;
 - ташкил намудани барномаҳои шавқовар доир системаи барномазозии техниқӣ (робототехникаҳои гуногун).
- в) аз худ намояд

- истифодаи таҷҳизотҳо ва барномаҳои гуногун;
- малакаи таҳдилнамоиро;
- малакаи таҳқиқоти назариявӣ ва таҷрибавиро;
- малакаи бо ҳамтоёни худ ҳамкорӣ карданро.

Муқаддимаи Системаи барномасозии техниқӣ. Системаи барномасозии техниқӣ ҳамчун қисми муҳими фанҳои системаи таъминоти барномавӣ, системаи таъминоти техниқӣ, шабакаҳои МЭҲ, элементҳои омилии гиреҳои МЭҲ, схемотехника. Вазифаи асосии **Системаи барномасозии техниқӣ** дар протсесси азхудкуни илм. Рушди босуръати забонҳои барномасозии мусир ва техникаи ҳисоббарор дар соҳаҳои гуногуни илм ва идоракуни хоҷагии халқ.

ҚИСМИ 1. МУҚАДДИМАИ АРХИТЕКТУРАҲО ВА МУҲИТИ БАРНОМАСОЗИИ СИСТЕМАҲОИ ҲИСОББАРОРИ БИСЁРПРОТСЕССОРА.

Тавсифи архитектураи системаҳои ҳисоббарори бисёрпротессора. Суперкомпьютерҳои векторӣ-конвейерӣ. Системаҳои мултипротессории симметрӣ (SMP). Системаҳо бо массиви мутавозият (MPP). Системаҳои кластерӣ. Таснифоти системаҳои ҳисоббарор.

Шарҳи муҳтассари муҳити барномасозии системаҳои бисёрпротессора. Системаҳо бо хотираи умумӣ. Системаҳо бо хотираи тақсимотӣ.

Баландҳосилнокии ҳисоб дар MPP системаҳо. Барномасозии параллели дар MPP системаҳо. Самаранокии барномаҳои параллелӣ. Истифодаи технологияҳои баландҳосилнок.

Системаҳои ҳисоббарори бисёрпротессораи nCUBE2. Тавсифи умумии системаҳои ҳисоббарорӣ. Соҳтори таъмини барномавии nCUBE2. Кор дар системаҳои бисёрпротессораи nCUBE2. Ҳосилкуни инфоматсияҳо доир ба системава идоракуни равандҳо. Муҳити барномасозии параллелӣ дар nCUBE2. Китобхонаи зерпрограммавии хост-комптер барои ҳамҷояамалкунӣ бо барномаҳои параллелии nCUBE2. Мисоли барномаҳои параллелӣ бо истифодаи муҳити PSE.

Баландҳосилнокии кластерҳои ҳисоббарор. Архитектураи кластерҳои ҳисоббарор. Системаи коркарди додашуди баставӣ.

ҚИСМИ 2. МУҲИТИ БАРНОМАСОЗИИ ПАРАЛЛЕЛИ MPI

Ташкили умумии MPI. Функцияҳои асосии MPI. Амалҳои коммуникатсионии типашон нуқта-нуқта. Тавсифи амали коммуникатсионии типаш нуқта-нуқта. Амалҳои коммуникатсионии муҳосирашаванда. Амалҳои коммуникатсионии гайримуҳосирашаванда.

Амалҳои якҷоя (коллективӣ). Тавсифи якҷояшавии амал. Маҷмӯи функцияҳои блокҳои додашуда нисбат ба ҳамаи гурӯҳи равандҳо. Тақсимоти функцияҳои блокҳои додашуда барои ҳамаи гурӯҳи равандҳо. Мувофиқкуни якҷояшавии амалҳо. Амалҳои умуй- ҳисоббарорӣ зери додашудаҳои тақсимотӣ .

Ҳосилкунии типи маълумотҳо ва ирсоли бастаи маълумотҳо. Ҳосилкунии типи маълумотҳо. Ирсоли бастаи маълумотҳо.

Кор бо гурӯҳҳо ва коммуникаторҳо. Муайянсозии мағҳумҳои асосӣ. Функцияҳои корӣ бо гурухҳо. Функцияҳои корӣ бо коммуникаторҳо.

Топологияи равандҳо. Мағҳумҳои асосӣ. Топологияи декартӣ.

Мисолҳои барнома. Ҳисобкуни адади π . Зарbzани матриса. Ҳалли масъалаи канорӣ бо усули Якоби.

ҚИСМИ 3. КИТОБХОНАИ ЗЕРПРОГРАММҳО БАРОИ СИСТЕМАҲОИ

ҲИСОББАРОРИ БИСЁРПРОТСЕССОРӢ

Китобхонаи зерпрограммаи ScaLAPACK. Таърихи коркарди бастаи ScaLAPACK ва ташкили умумии он. Соҳтори бастаи ScaLAPACK. Истифодабарии китобхонаи ScaLAPACK. Истифодаи мисолҳои бастаи ScaLAPACK.

Истифодаи китобхонаи зерпрограммаҳои параллели Aztec. Ташкили умумии китобхонаи Aztec. Параметрҳои шаклбандишудаи китобхонаи Aztec. Зерпрограммаҳои асосии китобхонаи Aztec. Нигоҳдории матрисаҳои ягона дар формати MSR. Мисоли истифодаи китобхонаи Aztec.

НОМГӮИ МАВЗӰХОИ НАМУНАВИИ КОРҲОИ ЛАБОРАТОРИ

1. Тавсифи атхитектураи системаҳои ҳисоббарори бисёрпротессора
2. Суперкомпьютерҳои векторӣ-конвейерӣ
3. Системаҳо бо массиви мутавозият (MPP)
4. Барномасозии параллели дар MPP системаҳо
5. Истифодаи технологияҳои баландҳосилнок
6. Тавсифи умумии системаҳои ҳисоббарорӣ
7. Ҳосилқуни инфоматсияҳо доир ба системава идоракунни равандҳо
8. Мисоли барномаҳои параллелӣ бо истифодаи муҳити PSE
9. Архитектураи кластерҳои ҳисоббарор
10. Тавсифи амали коммуникатсионии типаш нуқта-нуқта
11. Маҷмӯи функсияҳои блокҳои додашуда нисбат ба ҳамаи гурӯҳи равандҳо
12. Таърихи коркарди бастаи ScaLAPACK ва ташкили умумии он
13. Ташкили умумии китобхонаи Aztec
14. Нигоҳдории матрисаҳои ягона дар формати MSR

НОМГӮИ МАВЗӰХОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ АМАЛӢ

1. Тавсифи атхитектураи системаҳои ҳисоббарори бисёрпротс
2. Шарҳи муҳтассари муҳити барномасозии системаҳои бисёрпротессора
3. Баландҳосилнокии ҳисоб дар MPP системаҳо
4. Системаҳои ҳисоббарори бисёрпротессораи nCUBE2
5. Баландҳосилнокии кластерҳои ҳисоббарор
6. Ташкили умумии MPI.
7. Функсияҳои асосии MPI.
8. Амалҳои коммуникатсионии типашон нуқта-нуқта.
9. Амалҳои якҷоя (коллективӣ)
10. Ҳосилқуни типи маълумотҳо ва ирсоли бастаи маълумотҳо.
11. Кор бо гурӯҳҳо ва коммуникаторҳо
12. Топологияи равандҳо
13. Мисолҳои барнома
14. Китобхонаи зерпрограммаи ScaLAPACK
15. Истифодаи китобхонаи зерпрограммаҳои параллели Aztec
16. Муқаддимаи асосҳои роботтехника.
17. Лоиҳакашии асосӣ.
18. Элементҳои шакли роботтехникаю.
19. Идоракунни робот.

АДАБИЁТ

1. А. А. Букатов, В. Н. Дацюк, А. И. Жегуло. Программирование многопроцессорных вычислительных систем. Ростов-на-Дону. Издательство ООО «ЦВВР», 2003, 208 с.
2. Гэри М., Джонсон Д. Вычислительные машины и труднорешаемые задачи. – М.: Мир, 1982. – 416 с.
3. Воеводин Вл. В. Легко ли получить обещанный гигафлоп? // Программирование. – 1995. – № 4. – С. 13-23.
4. Воеводин В. В., Воеводин Вл. В. Параллельные вычисления. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 600 с.
5. The Cost Effective Computing Array (COCOA). – <http://cocoa.aero.psu.com>
6. ScaLAPACK Users' Guide. 1997. – http://www.netlib.org/scalapack/scalapack_home.html
http://rsusu1.rnd.runnet.ru/ncube/scalapack/scalapack_home.html
7. The OpenMP Application Program Interface (API). – <http://www.openmp.org>
8. MPI: A Message-Passing Interface Standard. Message Passing Interface Forum. – Version 1.1. 1995. – <http://www-unix.mcs.anl.gov/mpi>
9. High Performance Fortran Language Specification. High Performance Fortran Forum. – Version 2.0. 1997. – <http://dacnet.rice.edu/Depts/CRPC/HPFF/versions/hpf2/hpf-v20>
10. ADAPTOR. High Performance Fortran (HPF) Compilation System. – <http://www.gmd.de/SCAI/lab/adaptor>
11. Коновалов Н. А., Крюков В. А., Погребцов А. А., Сазанов Ю. Л. С-DVM – язык разработки мобильных параллельных программ. // Программирование. – 1999. – № 1. – С. 20-28.
12. Ступина Е.Е., Ступин А.А., Чупин Д.Ю., Каменев Р.В. С884 Основы робототехники: учебное пособие. — Новосибирск: Агентство «Сибпринт», 2019. — 160 с.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Усулҳои моделсозии математикии масъалаҳои таълимӣ”

САРСУХАН

Барномаи таълимии аз фанни «Усулҳои моделсозии математикии масъалаҳои таълимӣ» фанни интихоби буда, дар ташаккулёбии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландихтисос мавқеи яке аз фанҳои асосӣ (базавӣ)-ро ишғол менамояд. Таълими математика дар мактабҳои олий яке аз ҷузъҳои муҳими воситаҳо, пеш аз ҳама, ҳамчун воситаи асосии азхудкуни мафҳумҳои риёзӣ ба шумор рафта, ба рушди тафаккури математикӣ ва фаъолияти эҷодии донишҷӯён, малакаҳои истифодаи донишҳои назариявии онҳо дар амалия ва фанҳои табиӣ мусоидат меқунад.

Таҳқиқотчӣ ё муҳандиси технологияи инноватсионӣ омӯзиши математикаро дар навбати аввал мегузорад, зоро математика асоси ин соҳаҳоро

ташкыл медиҳад. Аммо истифодаи математика ба консепсияи модели математикӣ асос ёфтааст, ки дар курси математикаи умумидонишгоҳӣ ба он кам дикқат дода мешавад.

Таълими ин фан бо дигар фанҳои зерин вобастаги дорад; алгебра, геометрия, физика, , биология, таҳлили математикӣ, муодилаҳои дифференсиалӣ, назарияи идоракунии автоматҳо, математикаи ҳисоббарор, ҳама гуна забонҳои барномасозии савияи баланд ва ғайра.

МУҚАДДИМА

Мақсади омӯзиши ин фан шиноскунӣ ва баланд бардоштани фанни бунёдии донишҷӯён оиди усулҳои ҳалли масъалаҳо бо истифодаи барии компьютер мебошад. «**Усулҳои моделсозии математикии масъалаҳои таълимӣ**» қариб дар ҳамаи илмҳои табиатшиносӣ ва ҷамъияти истифода бурда мешавад. Вазифаи асосии фанни «**Усулҳои моделсозии математикии масъалаҳои таълимӣ**» ин донишҷӯёнро ба кор карда баровардан ва истифода бурдани усулҳои математикӣ ва компьютерӣ дар соҳаи гуногуни илм, техника ва идоракунии хоҷагии ҳалқ, ба соҳтани моделҳои математикӣ тайёр менамояд.

Дар илм методи моделсозии математикӣ (ММ) ба таври васеъ истифода мешавад. Ин маънои онро дорад, ки барои омӯзиши ягон падида ё объект, объекти дигареро интихоб менамоянд ё месозанд, ки дар ягон муносибат ба объекти таҳқиқшаванд монанд мебошад. Баъди омӯзиши объекти соҳташуда ё интихобшуда бо ёрии он масъалаи таҳқиқотӣ ҳал карда мешавад ва пас натиҷаи ҳалли онҳо ба падида ё объекти воқеӣ интиқол дода мешавад.

Усули таҳқиқот, ки ба таҳия ва истифодаи модел асос ёфтааст, моделсозӣ номида мешавад. Моделсозӣ ҳамчун усули дарки илмӣ дар даврони қадим ҳамзамон бо пайдоиши донишҳои илмӣ пайдо шудааст.

Талаботҳои асоси ба дараҷаи азхудкуни мазмуни фан.

Дар натиҷаи омӯзиши фан донишҷӯён бояд:

а) донанд:

- зарурати омӯзиши мағҳумҳои асоси фанни моделсозии математикӣ ва компьютерии ҳалли масъалаҳои таълимии физика, математика, геометрия ва биология, инчунин ба вучуд овардани усулҳои ҳалли мусосири масъалаҳои таълимӣ, марҳилаҳои таърихии пайдоиш ва ташаккули маделсозии математикии масъалаҳои таълимӣ, ташкил кардани коммуникатсияи фанни мазкур бо таҷҳизотҳои техникиӣ, тасаввуроти хешро нисбат ба масоили иттилоотонии чомеа пайдо намудан;

- моделҳои математикии масъалаҳои амалиӣ;

- алгоритми ҳалли масъалаҳои амалиӣ ва имконияти таъминоти программавии онҳо;

б) тавонанд:

- тартиб додани алгоритми ҳалли масъала;

- аз рӯйи нақшай тартибдодашуда навишти формулаҳо дар барнома;
- дар асоси шарти масъалаҳои таълимии додашудаи математика, геометрия ва физика соҳтани модел;
- соҳтани моделҳои якченака;
- соҳтани моделҳои дученака;
- соҳтани моделҳои сеченака;
- соҳтани моделҳои аниматсионӣ;
- истифодай барномаҳои маҳсуси ҳамин соҳаро;
 - формулаҳо, усулҳо, теоремаҳо, схемаҳо ва рамзҳои маҳсуси фанро аз бар намояд.
 - истифодай алгоритми ҳисоббарории мусосир ва асбобҳои васоити барои ҳалли масъалаҳои гуногун дар соҳаҳои касбӣ худ;
 - ояндабинӣ ва анъанаи ташхисӣ ҳисобӣ.

Муқаддимаи усулҳои моделсозии математикии масъалаҳои таълимӣ. Соҳтор ва омӯзиши моделҳои математикӣ қариб барои ҳамаи фанҳои маҳсус мухим аст ва донишҷӯён аз онҳо бояд васеъ истифода баранд. Аз ин рӯ, як қатор моделҳои маҳсуси математикӣ дар курсҳои мувофиқ бояд ба таври муфассал баррасӣ карда шаванд. Аммо мулоҳизаҳои умумие мавҷуданд, ки метавонанд барои донишҷӯён муфид бошанд. Ин мулоҳизаҳо маҳсусан ба масъалаҳои соҳтани модели математикӣ даҳл дорад, ки барои донишҷӯён мушкилиҳои зиёдеро меоранд.

Моделсозии математикӣ имконият медиҳад, ки омилҳои мухимтарини масъалаи таълимии омӯхташаванда дар муассисаҳои таҳсилоти олий ошкор карда шавад.

Моделсозии математикии масъалаҳои таълимӣ. Маълум аст, ки таҳлили раванди моделсозӣ бояд аз эътирофи ҳақиқии мавҷудияти объектҳои моделшаванда, яъне аз эътирофи воқеияти объективӣ оғоз карда шавад. Дар ин ҳолат як объекти моделшаванда мавҷуд аст, ки ин омӯзиши масъалаи таълимӣ дар муассисаҳои олий мебошад. Ҳангоми омӯзиши масъалаи таълимӣ дар муассисаҳои олий ду гурӯҳи асосии методҳоро ҷудо кардан мумкин аст: анализ ва синтез. Барои синтез тавсифи истифодай моделҳои соҳторӣ, барои анализ истифодай моделҳои функционалӣ ҳосанд. Ҳамчун қоида, анализро тавассути моделсозии математикӣ иҷро менамоянд. Моделсозии математикӣ - маҷмӯи объектҳои математикӣ (рамзҳо, рақамҳо, аломатҳо, маҷмӯаҳо ва ғайра) ва вобастагиҳои байни онҳо мебошад, ки хусусиятҳои мухимтарини масъалаи таълимиро дар муассисаҳои олий барои донишҷӯён инъикос мекунанд.

Проблемаи моделсозии математикии масъалаҳои таълимӣ дар муассисаи олий. Баъзан, ҳангоми ҳалли масъалаҳои амалӣ, имконият фароҳам меояд, ки бо истифода аз шарти масъала модели математикии он соҳта шавад. Дар ин модел масъала ҳал карда шуда, сипас натиҷаи ҳал ба забони вазъияти ибтидой баргардон, яъне хуносай амалӣ бароварда шавад. Ин қудрати методи

математикии шинохти табиат ва самти васеи татбиқи математикаро нишон медиҳад.

Дар илм методи моделсозии математикӣ (ММ) ба таври васеъ истифода мешавад ва моҳияташ аз он иборат аст, ки барои омӯзиши ягон падида ё объект, объекти дигареро интихоб менамоянд ё месозанд, ки дар ягон муносибат ба объекти таҳқиқшаванда монанд мебошад. Баъди омӯзиши объекти соҳташуда ё интихобшуда бо ёрии он масъалаи таҳқиқотӣ ҳал карда мешавад ва пас натиҷаи ҳалли онҳо ба падида ё объекти воқеӣ интиқол дода мешавад.

Моделсозии математикӣ ва мавқei он дар таҳлили масъалаҳои таълимӣ

Дар ҳалли масъалаҳои таълимӣ моделсозии математикӣ мавқei намоёнро ишғол менамояд, ки онро барои донишҷӯёни соҳаи математика ҳамчун маҳорати коркард дар ин ё он намуди ҳалли масъалаҳои таълимӣ муоина кардан мумкин аст.

Қайд менамоем, ки мафҳуми модели математикиро мо ҳамчун намуди татбиқи ҷиддии масъала мефаҳмем. Дар математикаи муосир оид ба мафҳуми «модели математикӣ» намуди кифояи шаклпарастӣ (формализм) ҷой дорад. Дар дохили онҳо пурра ҷой надоштани масъала оид ба математика, ки физикаи олами ҳастиро ҳақиқӣ дарҷ намояд. Дар ин раванди модел, барои мисол, системаи ададҳои бутун, системаи ададҳои ҳақиқӣ, геометрияи евклидӣ, гурӯҳи алгебравӣ, фазои топологӣ ва ғайра дохил мешаванд. Ба таҳқиқоти формалии чунин моделҳо пурра компьютерҳоро пайвастан мумкин аст, вале вай математикаи «воқеӣ» мемонад.

Моделсозии математикӣ дар пайдоиши худ амалан ҳамаи васоити математикаи муосирро истифода намудааст. Ба ин васоити математикӣ асосҳои донишҳо мансубанд:

- назарияи ададҳои ҳақиқӣ ва комплексӣ;
- назарияи муодилаҳои дифференсиалиӣ;
- назарияи функцияҳо (интерполяционӣ) ва наздиқшавии миёнаи квадратӣ);
- геометрияи аналитикӣ дар ҳамворӣ ва дар фазо;
- омори математикӣ;
- усулҳои ададӣ:
- ҳалли муодилаҳои алгебравӣ ва трансендентӣ;
- ҳалли системаҳои муодилаҳои хаттии алгебравӣ;
- интегриронии муодилаҳои одии дифференсиалиӣ ва системаи онҳо.

Моделсозии математикии масъалаҳои таълимӣ асоси фаъолияти таҳқиқотии донишҷӯён. Яке аз усулҳои ташаккули фаъолияти таҳқиқотии донишҷӯён моделсозии математикии масъалаҳои таълимӣ мебошад, ки маводи аёниро низ дар бар мегирад.

Дар раванди моделиронии математикии масъалаҳои таълимӣ, дар аксар ҳолатҳо ба монеа дучор шудан мумкин аст, зоро моҳияти масъалагузориро

бештар омӯзгор муайян менамояд. Бинобар ин дар ҳамгирии субъектҳои таълим (омӯзгор ва донишҷӯ) пешниҳод кардани масъалаи таълимӣ бо элементҳои таҳқиқотӣ мавқеи хоса пайдо мекунад. Барои ин фаъолият аз шабакаи Интернет низ истифода бурдан мумкин аст. Бояд қайд кард, ки ғояи лоиҳаи моделсозии математикии масъалаҳои таълимӣ дар солҳои охир лоиҳаҳои фанҳои табиатшиносӣ ва ҳатто гуманитариро фаро мегирад.

Гузариш ба моделиронии математикии масъалаи таълимӣ асосан бо истифода аз муносибатҳои технологияи навини математикии ба худ хос, инчунин аз созишҳои геометрӣ низ истифода кардан имконпазир мебошад. Барои мисол, дар ҳалли масъалаҳои физикӣ аз алломатҳои баробарии секунҷаҳо истифода мебаранд. Ин гуна ҳолатҳоро ҳангоми муоинаи объектҳои дурдаст, масалан баландиҳои кӯҳҳо, масофа то Офтоб, Моҳ ва ғайраҳо дучор омадан мумкин аст.

Хусусиятҳои хоси истифодаи моделсозии математикӣ дар ҳалли масъалаҳои математикии мактаби олӣ. Истифодаи методологияи моделсозии математикӣ дар таълими масъалаҳои математикӣ айни замон ба таври васеъ паҳн нашудааст ва бо душвориҳои зиёд тадриҷан татбиқ карда мешавад ва он хусусияти таҷрибаи педагогиро дорад. Новобаста ба ин, як қатор мушкилот вобаста ба ҷорӣ намудани унсурҳои ММ ҳам дар таълими маводи назариявӣ ва ҳам дар амалияи ҳалли масъалаҳои математикӣ муайян карда шуданд. Дар айни замон математикаи ибтидой дар омӯзиши масъалаҳои таълимӣ ба таври кофӣ истифода бурда намешавад, аммо муаррифии як қатор саволҳои масъалаҳои таълимӣ дар асоси истифодаи тасвирҳои геометрӣ, муодилаҳои векторӣ, усулҳои алгебравӣ ҳангоми баррасии масъалае, ки ба системаҳои муодилаҳо, тағйироти тригонометрӣ, усули индуксияи математикӣ ва ғайра самаранок буда метавонанд.

Шаклҳо ва методҳои амалигардонии моделсозии математикии ҳалли масъалаҳои таълимӣ. Моделҳо дар лоиҳақашиӣ ва соҳтани дастгоҳҳои гуногуни техникӣ, мошинҳо ва механизмҳо, биноҳо, занҷирҳои барқӣ ва амсоли инҳо нақши бениҳоят муҳимро мебозанд. Бидуни соҳтани тарҳ ё нақшай қаблӣ, ҳатто як олоти одиро соҳтан имконнопазир аст, ҳол он ки дар бораи механизми мураккаб фикр ҳам карда намешавад. Ҳама эҷодиёти бадеӣ воқеан раванди таҳияи моделҳо мебошад. Масалан, чунин жанри адабӣ ба мисли масал муносибатҳои воқеии одамонро ба муносибатҳои байни ҳайвонот интиқол медиҳад ва воқеан моделҳои муносибатҳои одамиро ба вуҷуд меорад.

Моделсозӣ усули дарки олами атроф мебошад, ки дар эҷод ва таҳқиқи моделҳо таркиб ёфтааст. Илмҳои мухталиф объектҳо ва равандҳоро аз нуқтаи назари гуногун омӯхта, намудҳои гуногуни моделҳоро месозанд. Дар физика равандҳои баҳамтаъсиркунанда ва тағйироти объектҳо, дар химия - таркиби химиявии онҳо, дар биология - соҳтор ва рафтори организмҳои зинда ва амсоли

инҳо омӯхта мешаванд

Ташаккули тафаккури алгоритмӣ. Марҳилаи кунуни рушди моделсозии математикӣ бо татбиқи технологияҳои иттилоотӣ дар ҳалли масъалаҳои таълимӣ тавсиф карда мешавад. Технологияҳои нави иттилоотӣ ба самаранокии таълими математикии масъалаҳои таълимӣ таъсири назаррас доранд. Яке аз нишондиҳандаҳои муҳимтарини самаранокии таълим ин таъмини рушди равонии донишҷӯ дар ҷараёни таълим, маҳсусан инкишофи қобилияти фикронии он мебошад. Бинобар ин, дар машғулиятҳои аудиторӣ дар омӯзиши ҳама гуна мавзӯъ, тафаккури донишҷӯёнро ташаккул додан лозим аст. Масъалаҳои таълимиро ба моделсозии математикӣ татбиқ карда истода, гуфтан мумкин аст, ки раванди омӯзиши он бояд ба қобилияти фикронии мантиқӣ, муносибати эҷодкорона доштан ба ҳалли дилҳоҳ масъала оварда расонад.

Ташакул додани фаъолияти эҷодӣ. Дар айни замон, масъалаи таълимӣ – ин воситаи асосии таълим ва рушди донишҷӯён, татбиқи принсипҳои фарқият (дараҷа ва қасбият), ташаккули тафаккури фаъолияти эҷодии донишҷӯён, азхудкунии маводи таълимӣ мебошад. Бинобар ин, нақши масъалаҳои таълимиро дар омӯзиш арзёбӣ кардан ниҳоят душвор аст. Масъалаҳои таълимӣ дар ҷараёни омӯзиш ҳамчун воситаи ташкил ва идоракунии фаъолияти таълимию маърифатии донишҷӯён дар зинаҳои гуногуни он амал меқунанд: таҷдид, эвристика, таҳқиқот. Масъалаҳои таълимӣ дар рушди тафаккури донишҷӯён нақши муҳим мебозанд. Масъалаҳо инчунин ҳамчун воситаи пайваст кардани назария бо амалия ва иштирок дар ташкил ва рушди фаъолияти мустақил баромад меқунанд.

Ҳар як масъалаи таълимӣ дар ин ё он марҳилаи омӯзишӣ, мақоми гуногунро иҷро меқунад, ки яке аз онҳо пешбаранда аст. Омӯзиши моделсозии математикӣ тавассути ҳаллу фасли масъалаҳои таълимӣ маънои чунин ташкили раванди таълимиро дорад, ки тавассути ҳалли онҳо татбиқи моделсозии математикӣ амалӣ мегарданд.

НОМГӮИ МАВЗӰХОИ НАМУНАВИИ КОРҲОИ ЛАБОРАТОРИЙ

1. моделҳои математикии масъалаҳои амалӣ;
2. алгоритми ҳалли масъалаҳои амалӣ ва имконияти таъминоти программавии онҳо;
3. тартиб додани алгоритми ҳалли масъала;
4. -аз рӯйи нақшай тартибдодашуда навишти формулаҳо дар барнома;
5. шарти масъалаҳои таълимии додашудаи математика, геометрия ва физика соҳтани модел;
6. соҳтани моделҳои якченака;
7. соҳтани моделҳои дученака;
8. соҳтани моделҳои сеченака;

9. сохтани моделҳои аниматсионӣ;
- 10.- назарияи ададҳои ҳақиқӣ ва комплексӣ;
- 11.- назарияи муодилаҳои дифференсиалиӣ;
- 12.- назарияи функцияҳо (интерполятсионӣ ва наздишавии миёнаи квадратӣ);
- 13.- геометрии аналитикиӣ дар ҳамворӣ ва дар фазо;
- 14.- ҳалли муодилаҳои алгебравӣ ва трансендентӣ;
- 15.- ҳалли системаҳои муодилаҳои хаттии алгебравӣ;
- 16.- интегрирории муодилаҳои одии дифференсиалиӣ ва системаи онҳо.

НОМГӮИ МАВЗӰҲОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ АМАЛИ

1. Маълумотҳои умумӣ оид ба нақши моделсозии математикӣ дар ҳалли масъалаҳои математикӣ, физикӣ ва геометрий.
2. Усулҳои моделсозии математикии масъалаҳои таълимии физикӣ, математикӣ, геометрий ва биологӣ оид ба интеграл
3. Усулҳои моделсозии математикии масъалаҳои таълимии физикӣ, математикӣ, геометрий оид ба системаи муодилаҳо
4. Ба воситай моделсозии математикӣ муайян карда тавонистани хусусиятҳои алоқамандии математика бо физика
5. Моделсозӣ намудани лапишҳои механикӣ
6. Моделсозӣ намудани мисолу масъалаҳои физикӣ, математикӣ ва геометрий дар намуди сатҳӣ (сеченака)
7. Моделсозӣ намудани мисолу масъалаҳои физикӣ, математикие, ки бо ёрии муодилаи ратсионалиӣ – касрӣ ҳал карда мешаванд.
8. Моделсозии аниматсонӣ дар ҳалли масъалаҳои физикикӣ, математикӣ ва геометрий
9. Моделсози математикӣ ва компьютерӣ дар ҳалли муодилаҳои дифференсиалиӣ;
10. Ёфтани минимизатсияи функцияҳо бо воситай моделсозии математикӣ
- 11.Нақши моделсозии математикӣ дар ҳалли масъалаҳои механика (физикаи умумӣ);
12. Классификатсияи моделсозии математикӣ,
- 13.Моделсозии имитатсионӣ
- 14.Моделсози математикӣ ва компьютерӣ дар ҳалли масъалаҳои матнӣ аз курси физикӣ, математикӣ ва геометрия
- 15.Моделсозии математикӣ дар раванди озмоишҳои ҳисоббарорӣ

АДАБИЁТ

[1-М]. Восидов Ш.Ю., Муминов Х.Х. Методика преподавания курсов по математическому моделированию физических процессов [Текст] / Х.Х.

Муминов., Ш.Ю. Восидов // -Душанбе: Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. -2012. -№1/3(85). -С.82-86.

[2-М]. Восидов Ш.Ю., Муминов Х.Х. Методикаи таълими курси моделсозии математикӣ дар системаи Matlab ҳамчун фанни таълимӣ дар мактабҳои олӣ [Текст] / Х.Х. Муминов, Ш.Ю. Восидов // - Душанбе: Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои табиӣ. -2015. -№1/3 (164). -С.98-102.

[3-М]. Восидов Ш.Ю. Дидактические основы методики решения задач в процессе обучения классической механике в вузе [Текст] / Ш.Ю. Восидов // - Душанбе: Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Маҷаллаи илмӣ. -2017. - №3/3. -С.200 - 202.

[4-М]. Восидов Ш.Ю. Математическое моделирование как средство решения задач по курсу классической механики [Текст] / Ш.Ю. Восидов // - Душанбе: Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Маҷаллаи илмӣ. -2017. - №3/7(қисми II). - С.207 - 209.

[5-М]. Восидов Ш.Ю. Ҳусусиятҳои хоси ташаккулдиҳии малака ва маҳорати донишҷӯён ҳангоми истифодаи моделсозии математикӣ [Текст] / Ш.Ю. Восидов // - Душанбе: Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Маҷаллаи илмӣ. -2018. -№3. -С.243 - 247.

[6-М]. Восидов Ш.Ю., Нугмонов М., Ҷӯраев Х.Ш. О проблеме математического моделирования учебных задач в высших учебных заведениях [Текст] / Ш.Ю.Восидов., М. Нугмонов., Х.Ш. Ҷӯраев // - Душанбе: Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Маҷаллаи илмӣ. -2018.-№8.-С.208 - 213.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Усулҳои ҳимояи иттилоот”

САРСУХАН

Усулҳои ҳимояи иттилоот – фаннест, ки ба донишҷӯён мағҳумҳои асосӣ, пайдоиш ва рушду инкишоф, роҳу воситаҳои ҳифз намудани иттилоот ба воситаи барномаҳои компьютерӣ ба монанди оффисӣ, системавӣ, архивӣ, технологияи барномасозӣ ва таъмин намудани бехатарии иттилооти лозимиро меомӯзад. Масъалан, методҳои рамзгузорӣ метавонанд иттилооте, ки барои шаҳс дар ҳолати бехатарӣ вудошта бошад, таъмин карда метавонад. Ҷомеаи имрӯза ба усулҳои ҳимояи иттилоот ниёзи аввалиндарача дорад ва усулҳо, технологияи барномасозии мусир, системаи барномаҳои компютерие арзи вучуд доранд, ки ҳар як истифодабаранда метавонад аз ҳар қадоми онҳо дар соҳаи худ ба таври васеъ истифода намояд. Одатан дар ин ҳолат мегӯянд, ки иттилоот сирри маҳфӣ дошта, давлатӣ ё конфидентсиалиӣ (маҳфӣ, пинҳонӣ) мебошад. Коркарди воситаҳо ва методҳои маҳфисозии тарзи (далели) равон кардани иттилоотро стенография меомӯзад. Коркарди методҳои табдилдиҳии (рамзгузорӣ ё шифрования) иттилоот, бо мақсади ҳимоя аз истифодабарандагони ғайриқонуниро – криптография меомӯзад. Усулҳои

химояи иттилоот илми татбиқӣ буда, дастовардҳои илмҳои дақиқ, алалхусус математикаро истифода мебарад.

Дар замони мусир соҳаҳои илми техника ва технология дар ҳолати рушду густариш қарор дорад, бинобар ин, масъалаи криптография ва ҳифзи иттилоотро яке аз масъалаи мубрами замон ҳисобидан саривақтӣ аст. Усулҳои химояи иттилоот асосан дар вақти ҷангҳои якум ва дуюми ҷаҳонӣ, алалхусус баъди ҷангҳои дуюми ҷаҳонӣ, хело рушду густариш ёфта, дар бисёр донишгоҳҳо ва донишкадаҳо ҳамчун предмети асосӣ ҳонда мешавад, ҳатто ихтисосҳои вобаста ба он низ таъсис дода шудаанд. Дар ин соҳа олимони зиёде аз замонҳои қадим то ба имрӯз методҳои ҳудро коркард кардаанд. Давлатҳои пешрафтаи олам ба омӯзиши методҳои усулҳои химояи иттилоот ва ҳифзи маълумотҳо диққати ҷиддӣ додаанд ва дар асоси ин поягузорӣ самараи дилҳоҳро дастрас намудаанд. Ҳалли ин масъала, ки ба масъалаи ҳифзи иттилоот ва ё амнияти иттилоотӣ дохил мешавад, ҳамеша яке аз масъалаҳои рӯзмарра шумурда мешавад.

МУҚАДДИМА

Мағҳумҳои усулҳои химояи иттилоот ва ҳифзи маълумотҳо ба мавзӯъҳои зерин алоқамандии зич доранд: усулҳои рамзбанӣ, усулҳои рамзкушӣ, ҳифзи иттилоотҳо аз вирусҳои компьютерӣ, ҳифзи телефонҳои мобилӣ, ҳифзи иттилоот дар муҳити системаҳои амалиётӣ, ҳифзи иттилоот дар муҳити шабакаҳои компьютерӣ, ҳифзи иттилоот дар муҳити таҷҳизотҳои васоитҳои перефериӣ компьютерӣ, усулҳои химояи иттилоот дар муҳити забонҳои барномасозии савияи баланд, визуалӣ, консолӣ ва коммуникатсионӣ бо мисолҳои мушахҳас дар муҳити технологияи замони мусир шарҳу эзоҳ додан имконпазир аст.

МАҚСАДИ ОМӮЗИШИ ФАН

Мақсади омӯзиши фанни мазкур ба донишҷӯён омӯзонидани мағҳуми усулҳои химояи иттилоот ва ҳифзи иттилооти компьютерӣ, оиди рамзбанӣ ва рамзкушои иттилоот ба воситаи барномаҳои компьютерӣ, дар донишҷӯён ташаккул додани тасаввурот, малака ва маҳорати эҷодӣ оид ба усулҳои химояи иттилоот ва ҳифзи иттилоотҳои компьютерӣ, оиди метод ва воситаҳои усулҳои химояи иттилоот ва ҳифзи инноватсионӣ, оиди истифодаи технологияҳои инноватсионӣ ва ҳифзи он дар ҳамаи самтҳо мебошад.

Аз ҳуд намудани усулҳои анъанавии ҳифзи иттилоот бо воситаи барномаҳои компьютерӣ ва забонҳои барномасозии савияи баланд, воситаҳои ҳифзи иттилоотии компьютер дар муҳити шабакавӣ, усулҳои таҳлили ҳавф ва таҳдидҳо ва бехатарии иттилоот, аз ҳуд намудани функцияҳои химояи иттилоотӣ компьютерӣ, ба даст овардани маҳорат ва малакаи ҳифзи иттилоот дар компьютер ҳамчун истифодабарии соҳибистеъдод, усулҳои таҳлил, коркард ва истифодабарии иттилоот; аз ҳуд намудани ҳифзи функцияҳои асосӣ ва берунаи ҷузъиётҳои компьютери фардӣ; истифода бурда тавонистани усул ва воситаҳои ҳифзи иттилооти шабакаи компьютерҳо ва ғайраҳо мебошанд, ки барои савияи дониши онҳоро баланд бардоштан мебошад.

Барои ҳаматарафа ва чуқур омӯхтани фанни мазкур донишҷӯён бояд аз фанҳои информатика, ҳуқуқ, асосҳои барномасозӣ, математика, ва истифодабарии компьютерҳои фардӣ ва технологияҳои инноватсионӣ бархурдор бошанд.

Иттилоот ва намудҳои он. Амнияти иттилоотӣ ва объектҳои он. Захираҳои иттилоотӣ. Манбаъҳои иттилоотӣ ва ҳифзи он.

ҲИФЗИ ИТТИЛООТ ВА ЗАРУРИЯТИ ОН. Иттилоот. Намудҳои иттилоот. Иттилооти матнӣ. Иттилооти ададӣ. Иттилоот дар бораи таърихи рӯз ва вакт. Итилооти савту садоӣ. Иттилооти графикӣ. Иттилооти аниматсинӣ ва видеофильмҳо. Иттилооти маҳсуси дуй. Хосиятҳои иттилоот. Иттилооти сахех. Иттилооти мукаммал. Муҳиммии (арзандагии) иттилоот. Ҳифзи иттилоот. Маҳфӣ будани иттилоот. Яклухт будани иттилоот. Дастрас будани иттилоот.

РАМЗБАНДИ ИТТИЛООТ ВА НАМУДҲОИ ОН. Рамзбанди иттилоот дар муҳити барномаҳои оффисӣ. Рамзбанди иттилоот дар муҳити барномаҳои стандартӣ. Рамзбанди иттилоот дар муҳити системаи амалиётӣ. Рамзбанди иттилоот дар муҳити забонҳои барномасозии савияи баланд ба таври консолӣ.

МАХФӢ БУДАНИ ИТТИЛООТ. Рамзбандӣ бо методи Сезар. Рамзбандӣ бо методи Плейфейёр. Рамзбандӣ бо методи Тритемия. Рамзбандӣ бо методи Виженер. Рамзбандӣ бо методи Атбаш. Рамзбандӣ бо методи Афинӣ. Ҳифзи иттилоот бо воситаи таҷхизоти телеграфӣ. Самти ҳифзи ҳуқуқӣ. Самти ҳифзи ташкилӣ. Самти ҳифзи техникӣ.

ВОСИТАИ МУШОҲИДАВӢ. Автоматӣ кунонидани видеомушоҳида дар хориҷа. Назорат аз амалиёти ташкилоти коргарон. Сабти (видео) амалиётҳои бадкорон. Тартиботи видеомуҳофизатӣ. Камераҳои телевизионии интиқолдиҳанда. Мониторҳо.

ВОСИТАҲОИ ҲИФЗИ ИТТИЛООТ. Рамзбанди иттилоот дар муҳити забонҳои барномасозии савияи баланд ба таври консолӣ. Рамзбанди иттилоот дар муҳити забонҳои барномасозии савияи баланд ба таври визуалӣ. Ташкилӣ. Техникӣ. Барномавӣ. Дастгоҳӣ. Криптографӣ.

ТАВСИФИ ҲАВФИ БЕҲАТАРИИ ИТТИЛООТ. Таҷхизоти коркард ва коммутатсияи (процесси пайванди симҳо, аппаратҳо) видеоиттилоотӣ. Таҷхизоти бақайдгирии иттилоотҳо. Коммутаторҳо. Квадраторҳо. Мултиплексорҳо. Ҳаракати детекторӣ ва ғайраҳо. Намудҳои ҳавф ва фарқияти он. Методи асосии паҳншудатарини ҳифзи иттилот. Таҳдидҳои мақсаднок ва тасодуфӣ.

НОМГӮИ МАВЗӰҲОИ НАМУНАВИИ КОРҲОИ ЛАБОРАТОРИ

12. Роҳу воситаҳои криптографиякунонӣ ва ҳифз намудани иттилоот
13. Коркарди воситаҳо ва методҳои маҳфисозии тарзи (далели) равон кардани иттилоот
14. Мафҳумҳои криптография ва ҳифзи маълумотҳо
15. Криптография ва ҳифзи маълумотҳо дар муҳити забонҳои барномасозии савияи баланд
16. Криптография ва усулҳои анъанавии ҳифзи иттилоот бо воситаи барномаҳои компьютерӣ
17. Рамзбандии иттилоотро криптография
18. Методи рамзбандӣ амнияти интиқоли иттилоот
19. Нақши мафҳумҳои асосии математика дар криптография
20. Усулҳои содатарини рамзгузориву рамзкушоии матнҳо ва воситаҳои

хифзи иттилоот

21. Имзоҳои электронӣ рақамӣ ва хусусиятҳои асосии онҳо

22. Амалишавии методҳои криптографӣ ва воситаҳои хифзи иттилоот

НОМГӮИ МАВЗӰҲОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ АМАЛӢ

1. Мафҳуми иттилоот ва хифзи иттилоот; Назардошти умумӣ оиди криптография ва воситаҳои хифзи иттилоот;
2. Конуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи криптография;
3. Мафҳумҳои асосии криптография ва воситаҳои хифзи иттилоот; усулҳои содатарини рамзгузорӣ; Мафҳуми стеганография;
4. Тадбикӣ методҳои криптографӣ ва воситаҳои хифзи иттилоот барои таъмини бехатарӣ дар шабакаи компьютерӣ; Истифодаи методҳои криптографӣ ва воситаҳои хифзи иттилоот дар барномаҳои клиент-серверӣ;
5. Истифодаи математика дар методҳои криптографӣ; Истифодаи функцияҳои стандартӣ ва истифодабар дар методҳои криптографӣ ва воситаҳои хифзи иттилоот;
6. Методҳои криптографии симметрӣ ва асимметрӣ; Калидҳои кушода ва пушкида. Нақши калидҳо; Эътиомднокии методҳои криптографӣ ва воситаҳои хифзи иттилоот;
7. Накши хеш-функцияҳо дар криптография ва воситаҳои хифзи иттилоот;
8. Нақши имзои электронӣ-рақамӣ дар хифзи иттилоот; Масъалаи факторизатсия ва нақши он дар криптография; Аҳамияти хеш-функцияҳо дар криптография; Таҳияи алгоритм ва барномаи методӣ; Усулҳои рамзгузорӣ ва рамзкушӣ дар DES;
9. Мафҳуми вирусҳои компьютерӣ; Роҳҳои хифзи иттилоот; Хифзи иттилоот бо усули рамзгузорӣ; Олимони соҳаи технологияи иттилоотӣ;
10. Рамзбандии иттилоот ва намудҳои он; Хифзи иттилоот бо воситаи таҷҳизотҳои биометрикӣ; Бехатарии иттилоот бо воситаи таҷҳизотҳои мурӯҳидавӣ;
11. Мафҳумҳои асосии криптография ва воситаҳои хифзи иттилоот дар сатҳи барномаҳои оффисӣ; Мафҳумҳои асосии криптография ва воситаҳои хифзи иттилоот дар сатҳи системаи амалиётӣ; Мафҳумҳои асосии криптография ва воситаҳои хифзи иттилоот дар сатҳи барномаҳои стандартӣ;
12. Мафҳумҳои асосии криптография ва воситаҳои хифзи иттилоот дар сатҳи шабакаҳои компьютерӣ;
13. Мафҳумҳои асосии криптография ва воситаҳои хифзи иттилоот дар сатҳи таҷҳизотии компьютерӣ;
14. Мафҳумҳои асосии криптография ва воситаҳои хифзи иттилоот дар сатҳи барномаҳои иловагии системаи амалиётӣ;
15. Хифзи иттилоот бо воситаи таҷҳизотҳои телеграфӣ;
16. Криптографиякунонии иттилоот ба таври визуалӣ;
17. Криптографиякунонии иттилоот ба таври консолӣ.

АДАБИЁТ

1. Ф.С.Комилов, Д.С.Шарапов. Информатикаи татбиқӣ. – Душанбе, 2009.- 364с.
2. Дж. Л. Месси. «Введение в современную криптологию». // ТИИЭР, т.76, №5, Май 88 – М, Мир, 1988, с.24-42.
3. У. Диффи. Первые десять лет криптографии с открытым ключом. // ТИИЭР, т.76, №5, Май 88 – М, Мир, 1988, с.54-74.
4. А. В. Спесивцев и др. «Защита информации в персональных компьютерах». – М., Радио и связь. 1992, с.140-149.
5. В. Жельников. Криптография от папируса до компьютера. – М., АВФ, 1996.
6. Ульман Д. «Введение в системы базы данных» Москва: Лори 2000с. 374с.
7. Дейт К. «Введение в системы базы данных» Киев, диалетика 1998г., 784с.
8. А.И.Абрамов, П.Г.Зима. Программирование на языке Бейсик. М., Наука, 1991.
9. А.Н.Гуда, М.А.Бутакова. Алгоритмизация и программирование: учебное пособие. РГУПС, 2003.
- 10.Қонун Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттилоот» Душанбе, 10.05.2002с.
- 11.Hal Tipton and Micki Krause. Handbook of Information Security Management – CRC Press LLC, 1998. В.Михеева, И.Харитонова «Microsoft Access» 2000с., 1999, 1088с.
- 12.В.Леонтьев. Новейшая энциклопедия персонального компьютера. М.: ОЛМА Медиа-Групп. 2008.
- 13.Грибуин В.Г., Оков И.Н. Туринцев И.В. Цивровая стеганография. – М: Солон –Пресс, 2002. 272с.
- 14.Гофман В. «Работа с базами данных» Москва 2000г. 643 с.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Системаи таъминоти автоматӣ – идоракуни шабакавӣ”

САРСУХАН

Барномаи таълимии аз фанни **«Системаи таъминоти автоматӣ–идоракуни шабакавӣ»** фанни ҳатмии таҳассусии қасби буда, дар ташаккулёбии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландихтисос мавқei яке аз фанҳои асосӣ (базавӣ)-ро ишғол менамояд. Ҳангоми тадриси он маълумот дар бораи моҳият ва амалӣ гардидан муҳити базавии аппаратӣ, таъмини барномавию микробарномавӣ, архитектураи маҳсуси муҳити базавӣ, ташкили системаҳои бисёрпротсесора, архитектураи системаи кушода ва модели ҳамҷоямалкунандай компонентҳои системаҳои ҳисоббарор, марҳилаҳои асосии коркарди барнома ва муҳити асбобии зарурӣ, забони барномасозии баландфароз, ташкили муҳити аппаратӣ, пайвасти стансияи корӣ ба шабакаҳо, забони дарҳостиҳои додашудаҳо, фармонҳои базавӣ, интиҳоби типи додашудаҳои граф, интиҳоби механизимҳои нигоҳдории ҷадвал, нигоҳдории проседураҳо ва функцияҳо. ва имконияти таъминоти барномавии пешкаш

карда мешаванд.

Ин фан бо дигар фанҳои зерин вобастагӣ дорад; системаи таъминоти барномавӣ, хазинаи маълумотҳо, интерфейси васоити музофотӣ, графикаи муҳандисӣ ва компютерӣ, ташкили мошинҳои электронии ҳисоббарор ва системаҳо, шабакаҳои МЭҲ.

МУҚАДДИМА

Мақсади омӯзиши ин фан шиносӣ ва баланд бардоштани интуллекти зеҳни донишҷӯён оид ба усулҳои истифодаи технологияҳои мусир ва бастаи барномаҳои ҳамгироӣ (татбиқӣ) бо истифодаибарии компютер ва таҷхизотҳои шабакавӣ мебошад. «**Системаи таъминоти автоматӣ-идоракуни шабакавӣ**» қариб дар ҳамаи соҳаҳои илмҳои табиатшиносӣ ва ҷамъиятӣ истифода бурда мешавад. Вазифаи асосии фанни «**Системаи таъминоти автоматӣ-идоракуни шабакавӣ**» ин баланд бардоштани интуллекти зеҳни донишҷӯёнро доир ба истифода бурдани барномаҳои компютерӣ, забонҳои барномасозӣ, таҷхизотҳои шабакавӣ ва компютерӣ дар соҳаи гуногуни илм, техника ва идоракуни хоҷагии ҳалқ, тайёр менамояд.

Талаботҳои асоси ба дараҷаи азхудкуни мазмуни фан.

Дар натиҷаи омӯзиши фан донишҷӯён бояд:

а) донанд:

- мақсаду фазифаҳои фан, пайдоиш ва марҷилаҳои асосии рушду инкишофи он;
- мағҳумҳои асосии фан ва ҳусусияти муҳими онҳо;
- нақши мағҳумҳои асосии системаи таъминоти автоматӣ-идоракуни шабакавӣ;
- ташкили шабака ва таъминоти барномавии он;
- нуқсонҳои техникӣ ва бартарафсозии он;
- ҳусусиятҳои таҷхизоти амалкунанда;
- забонҳои дарҳости додашудаҳо доир ба сервер;
- самтҳои асосии истифодаи барнома ва таҷхизот;

б) тавонад

- насл ба барномаҳои дохилии системаҳои омилӣ;
- наслу танзими барномаҳои зиддивирусӣ ва истифодаи онҳо;
- тарзи ташкил намудаи шабакаҳо;
- таъмини бехатарии барномаҳо ва системаҳои иттилоотӣ;
- ташкил намудани стансияи корӣ ва сервер.

в) аз ҳуд намояд

- истифодаи таҷхизотҳо ва барномаҳои гуногун;
- малакаи таҳдилнамоиро;
- малакаи таҳқиқоти назариявӣ ва таҷрибавиро;
- малакаи бо ҳамтоёни ҳуд ҳамкорӣ карданро.

Муқаддимаи системаи таъминоти автоматӣ-идоракуни шабакавӣ. Системаи таъминоти автоматӣ-идоракуни шабакавӣ ҳамчун қисми муҳими фанҳои

системаъи таъминоти барномави, системаи таъминоти техники, шабакахои МЭХ, хазинаи маълумотҳо ва технологияи информатсионии мусир. Вазифаи асосии **Системаи таъминоти автоматӣ-идоракуни шабакавӣ** дар протсесси азхудкуни илм. Рушди босуръати забонҳои барномасозии мусир ва техникаи ҳисоббарор дар соҳаҳои гуногуни илм ва идоракуни хоҷагии халқ.

Идоракуни. Пойгоҳи идоракуни серверӣ: идоракуни базаи додашудаҳо ва MySQL. Коршоями. Нусҳаи эҳтиётии додаҳо. Бехатарӣ ва идоракуни дастрасӣ. Муносибкунии маҳсулнокӣ.

Маълумоти умумӣ доир ба пойгоҳи идоракуни серверӣ. Ба корандозӣ ва боздошти сервер. Санчиши ҳолати сервери MySQL. Идоракуни равандҳои муштари MySQL. Дохилкуни тағйирот ба шакли (сурӯб) сервер. Ҳосил кардани қимати тағйирёбанд. Ҷурсозии речай сервери SQL бартарафкуни норасоӣ бо истифодаи журнали хатогиҳо. Ҳосилкуни аломатинформатсияҳои пойгоҳи додаҳо.

Идоракуни истифодагар ва санчиш зери дастрасӣ. Мафҳуми системаҳои идоракуни дастрасӣ. Ҷадвали user. Ҷадвалҳои db ва host. Ҷадвалҳои tables_priv ва columns_priv. Ҷадвали procs_priv. Якҷоямалкунӣ байни ҷадвалҳои имтиёзном. Идоракуни имтиёзҳои истифодагар. Имконият ва боздошти имтиёзҳо. Азназаргузаронии имтиёзҳо. Барқарорсозии имтиёзҳои хомӯш. Кор бо сабти қайдҳо ва сиркалимаҳои истифодагар. Сиркалимаи идоракунанда.

Ҷуршавӣ, нусҳаи эҳтиёти ва барқарорсозӣ. Истифодаи файлҳои журналҳои пойгоҳи додаҳо. Журнали хатогӣ. Журнали умумии дарҳостҳо. Журнали дарҳосҳои сустҳаракат. Журнали дӯӣ. Санчиш ва барқарорсозии ҷадвал. Санчиши ҷадвал ба мазмuni хатогӣ. Барқарорсозии ҷадвал. Муносибсозии ҷадвал. Нусҳаи эҳтиёти ва барқарорсозии додаҳо. Нусҳаи эҳтиётии пойгоҳи додаҳо ва ҷадвал. Нусҳаи эҳтиётии якбора якчанд пойгоҳи додаҳо. Нусҳаи эҳтиётии соҳтори ҷадвал. Нусҳаи эҳтиётии мӯҳтавои ҷадвал. Нусҳаи эҳтиётии объектҳои дигари пойгоҳи додаҳо. Барқарорсозии пойгоҳи додаҳо ва ҷадвал барои нусҳаҳои эҳтиёти.

Нусҳаи (репликатсия) додаҳо. Мафҳуми репликатсия. Робитаи дутарафа «сервери асосӣ-сервери итоаткунанда». Дастан репликатсияҳо. Усулҳои репликатсияҳо. Ҳолати таҷҳизотии репликатсияҳо «сервери асосӣ-сервери итоаткунанда». Ҳолати таҷҳизотии репликатсияҳо «сервери асосӣ-сервери асосӣ». Идоракуни репликатсияҳо. Дохилкуни тағйирот ба параметрҳои репликатсияҳо. Бакорандозӣ ва боздошти серверҳои итоаткунанда. Санчиши ҳолати репликатсияҳо. Кор бо журналҳои дуии сервери асосӣ.

Насби MySQL ва азnavҳосилкуни намунаи пойгоҳи додаҳо. Бакорандозии дистрибутиви MySQL аз Интернет. Интихоби тасвирҳо барои насбкунӣ. Интихоб байни дистрибутивҳои дӯӣ ва ибтидой. Насб ва ҳолати таҷҳизотии MySQL. Насбкунӣ дар барномаи амалиётии UNIX. Насбкунӣ дар барномаи амалиётии Windows. Санчиши MySQL. Тадбiri иҷроиши вазифаи таъмини

программагӣ. Додашуди сиркалимаи суперистифодагари MySQL. Ҳолати таҷхизотии MySQL ва Apach ба таври худкор бакорандозӣ. Кор бо намунаи пойгоҳи додаҳо. Азnavҳосилкуни намунаи пойгоҳи додаҳо. Соҳтори намунаи пойгоҳи додаҳо.

НОМГӮИ МАВЗӰХОИ НАМУНАВИИ КОРҲОИ ЛАБОРАТОРИ

1. Муқаддимаи Системаи таъминоти автоматӣ-идоракуни шабакавӣ
2. Вазифаи асосии Системаи таъминоти автоматӣ-идоракуни шабакавӣ дар протсесси азхудкуни илм
3. Пойгоҳи идоракуни серверӣ: идоракуни базаи додашудаҳо ва MySQL
4. Ба корандозӣ ва боздошти сервер
5. Идоракуни равандҳои муштари MySQL
6. Ҳосил кардани қимати тағиیرёбанда
7. Ҷурсозии речай сервери SQL бартарафкуни норасоӣ бо истифодаи журнали хатогихо
8. Мағҳуми системаҳои идоракуни дастрасӣ
9. Якҷоямалкунӣ байни ҷадвалҳои имтиёзном
10. Истифодаи файлҳои журналҳои пойгоҳи додаҳо
11. Нусҳаи эҳтиётии якбора якчанд пойгоҳи додаҳо
12. Робитаи дутарафа «сервери асосӣ-сервери итоаткунанда»
13. Бакорандозии дистрибутиви MySQL аз Интернет
14. Насб ва ҳолати таҷхизотии MySQL
15. Тадбири иҷроиши вазифаи таъмини программагӣ

НОМГӮИ МАВЗӰХОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ АМАЛИ

1. Муҳити базавии аппаратӣ
2. Таъмини барномавию микробарномавӣ
3. Архитектураи маҳсуси муҳити базавӣ
4. Ташкили системаҳои бисёрпротсесора
5. Архитектураи системаи кушода ва модели ҳамҷоямалкунандаи компонентҳои системаҳои ҳисоббарор
6. Марҳилаҳои асосии коркарди барнома ва муҳити асбобии зарурӣ
7. Забони барномасозии баландфароз
8. Ташкили муҳити аппаратӣ, пайвасти стансияи корӣ ба шабакаҳо
9. Забони дарҳостиҳои додашудаҳо
10. Фармонҳои базавӣ
11. Интиҳоби типи додашудаҳои граф
12. Интиҳоби механизимҳои нигоҳдории ҷадвал
13. Нигоҳдории проседураҳо ва функсияҳо.

АДАБИЁТ

1. Викрам Васвани. MySQL использование и администрирование. Питер 2011. -362 с.

2. Викрам Васвани. Полный справочник по MySQL. Издательский дом «Вильямс». Москва-Санкт-Петербург-Киев 2006. -517 с.
3. Ключев А.О., Ковязина Д.Р., Петров Е.В., Платунов А.Е. Интерфейсы периферийных устройств. – СПб.: СПбГУ ИТМО, 2010. – 290 с.
4. Ключев А.О., Кустарев П.В., Ковязина Д.Р., Петров Е.В. Программное обеспечение встроенных вычислительных систем. СПб.: СПбГУ ИТМО, 2009. 212 с.
5. Ключев, А.О., Ковязина, Д.Р., Кустарев, П.В., Платунов, А.Е. Аппаратные и программные средства встраиваемых систем. Учебное пособие. СПб.: СПбГУ ИТМО, 2010. 287 с.
6. Комплекс лабораторных работ для учебного лабораторного стенда SDK-1.1 // Интернет-портал «Встроенные вычислительные системы и системы на кристалле». 2009.
7. URL: <http://embedded.ifmo.ru/sdk/sdk11/labs/2003>.
8. Компьютерные сети. Цифровое кодирование URL:
<http://sesia5.ru/lokseti/s222.htm>
9. Краткое описание интерфейса ИРПС 20mA «токовая петля»
URL: http://www.sector-t.ru/info/sector/proizvod/cl_reference.php 287
10. Кузьминов А.Ю. Интерфейс RS232: Связь между компьютером и микроконтроллером: От DOS к WINDOWS98/XP. М.: Издательский дом «ДМКпресс», 2006. 320 с. ISBN 5-9706-0029-6

**Барномаи таълими
аз фанни «Барномаҳои 3d ва раванди тархрезии онҳо»**

САРСУХАН

Дар замони муосир моделсозии математикиро бе истифодабарии дилҳоҳ забони барномасозӣ тассавур кардан ғайри имкон аст. Дар замони муосир забонҳои барномасозие пайдо шуда истодаанд, ки бо ёрии онҳо ҳар гунна масъалаҳои физикию математикиро моделсозӣ кардан қуллай аст. Забони барномасозие, ки мо мавриди истифода қарор додем ин забони барномасозии matlab мебошад. Бо ёрии ин забони барномасозӣ ҳар гунна масъалаҳои физикию математикий моделсозӣ карда мешаванд. Боз ба монанди ин забон дигар забонҳои барномасозӣ вучуд доранд, ки бо ёрии онҳо низ ҳар гунна масъалаҳои физикию математикий моделсозӣ карда мешаванд. Забони барномасозие, ки дар он бештар ҳар гунна масъалаҳои физикию математикий моделсозӣ карда мешаванд ин забони барномасозии MATLAB мебошад. Системаи Matlab ҳамчун Matrix Laboratory тарҷума карда мешавад ва бо мақсади кор бо матритсаҳои бисёрчена сохта шудааст. Системаи Matlab сисемаи пурӯзвони ҳисобу китоби ададӣ мебошад. Қисми асосии ин система имконият медиҳад, ки бо забони маҳсуси барномасозии matlab ҳисобу китоби

ададӣ гузаронида шавад. Илова бар ин функцияҳои маҳсус имконияти тасвир кардани натиҷаҳо (визуализация) бо истифодабарии имкониятҳои соҳтани анимация, воқеяти вертуалӣ (virtual reality) ва ғайра.

МУҚАДДИМА

Барои соҳтани графикҳо дар намуди сатҳӣ бо рангкуниҳо дар системаи MATLAB истифодабарии функцияҳои зеринро донистан зарур аст.

- **surf(x,y,z,c)**- параметри рангаи сатҳиро бо матритеи X,Y ва Z бо ранги додашуда матритеи C, месозад.
- **surf(x,y,z)**- аналогӣ бо дастаи пешина, ки дар он ҷо C=Z, ҳамин тавр ранг бо баландии ин ё он сурохии сатҳӣ дода мешавад.
- Дастаҳои **axis**, **caxis**, **color-map**, **shading** ва **view** координатаҳои оси ва сифати сатҳие мебошанд, ки метавонанд барои нишон додани сатҳҳо ё шаклҳо истифода шаванд.
- **meshc(...)**- ба монанди **mesh(...)**, аммо ба ғайр аз сатҳи графикӣ, расми проексияи онро дар намуди хати мувофиқи баробар (графики намуди **contour**) медиҳад.
- **plot3(x,y,z)** – массивҳои нуқтагиро бо векторҳои x,y,z месозад ва онҳоро бо порчаи рост пайваст мекунад.
- **meshz(...)**- ба монанди **mesh(...)** , аммо ҳамвориро дар намуди сутунӣ месозад.
- **surfс(...)**- монанди дастаи **surf**, вале соҳтани иловагии проексияҳои графики фигураҳоро дар ҳамвории асоси таъмин менамояд.
- **surfl(...)** – ҳамчун дастаи **surf(...)**, аммо графики ҳамвориро аз манбаи рушнои месозанд.
- **surf(..., 'light')**- имконият медиҳад, ки дар вақти соҳтан, ранги рушнои бо ёрии объекти **light** дода шавад.
- **water – fal(...)** – ҳамвориро ҳамчун дастаи **mesh(...)** месозад, аммо бе нишондиҳии тӯр ва ғайраҳо

TOOLBOX (ҚУТТИИ АСБОБ) – ҲОИ MATLAB - MATRIX LABORATORY

Илова бар ин Toolbox (қуттии асбоб) – ҳои маҳсусе вучуд дорад, ки зербарномаҳои ҳисобу китоби масъалаҳои гуногунро дар бар мегиранд.

1. муодилаҳои оддии дифференсиалий:
2. муодилаҳои дифференсиалий бо ҳосилаҳои хусусӣ.
3. статистикаи математикӣ, таҳлилий статистикӣ.
4. таҳлилий молиявӣ.
5. ҳақиқати виртуалӣ (virtual reality) ва ғайра зиёда аз дувоздаҳто қуттии асбоб вучуд дорад ва ин гуна қуттиҳои асбобро мо худамон ташкил карда метавонем.

Дар системаи Matlab ҳамаи тағиیرдиҳандаҳо ҳамчун матритеи тасвир карда

мешаванд. Масалан, тағиирдиҳандаи скалярӣ ҳамчун матритсаи як ба як тасвир карда мешавад.

Маълумот оиди ҳамаи тағиирдиҳандаҳо дар тирезаи маҳсус тасвир карда мешвад. Ҳангоми бор кардани системаи матлаб ба хотираи компьютер тирезаи



фармонӣ пайдо мешавад. ва дар сатри фармонӣ фармонҳо ва операторҳои



забони матлаб навишта мешаванд. Масалан, фармони **demo** барномаи демонстратсиониро бор меқунад ва имкониятҳои асосии системаи MATLAB-ро нишон медиҳад. Аз он ҷумла ҳисоби ададӣ, сохтани графикҳои гуногунчена, кор бо графикҳо, аниматсия ва ғайра.

СОХТАНИ ГРАФИКҲО ДАР НАМУДИ САТҲӢ БО РАНГКУНИҲО ДАР СИСТЕМАИ MATLAB

Асосан бо истифодаи сурохиҳои рангкардаи функционали бо пешниҳоди намоёни доир ба сатҳ, графикай тӯриро медиҳад. Масалан, намуди рангкунии сатҳи болоии $z(x,y)$ мувофиқ бо баландии z , барои баландиҳои на онқадар калон рангҳои сиёҳ, аммо барои калон бошад – равшан, гузашта мешавад. Барои сохтани чунин сатҳҳо дастай синфҳои **surf(...)** истифода бурда мешавад. Дастанҳои **axis**, **caxis**, **color-map**, **shading** ва **view** координатаҳои оси ва сифати сатҳие мебошанд, ки метавонанд барои нишон додани сатҳҳо ё шаклҳо истифода шаванд.

ГРАФИКИ 3D СЕЧЕНАКА

Барои сохтани графики сеченака бояд ду матритсаи бо сатрҳо ва сутунҳои такрорёбанда, ки дар онҳо аргументи функцияҳо ҷойгиранд, созем. Барои сохтани чунин матритсаҳо функцияи **meshgrid** хизмат меқунад, ки одатан якҷоя бо дастанҳо, ки графики ҳамвории сеченакаро месозанд, истифода бурда мешаванд.

[X,Y]=meshgrid(x,y) – векторҳои x ва y -ро ба матритсаҳои X ва Y табдил медиҳад, ки онҳо метавонанд барои ҳисоби функцияи ду тағиӣёбанда ва сохтани графики сеченака, истифода бурда мешаванд. Сатрҳои массиви баромади X нусхай вектори x ва сутунҳои матритсаи Y -нусхай вектори y , мебошанд.

НОМГӮИ МАВЗӰҲОИ НАМУНАВИИ КОРҲОИ ЛАБОРАТОРИЙ

1. бо матритсаи X , Y ва Z бо ранги додашуда матритса C
2. бо дастай пешина, ки дар он ҷо $C=Z$, ҳамин тавр ранг бо баландии ин ё он суроҳии сатҳӣ
3. Дастанҳои **axis**, **caxis**, **color-map**, **shading** ва **view** координатаҳои оси ва сифати сатҳи
4. сатҳи графикӣ, расми проексияи онро дар намуди хати мувофиқи

баробар (графики намуди **contour**)

5. массивҳои нуқтагиро бо векторҳои x,y,z
6. проексияҳои графики фигураҳоро дар ҳамвории асоси
7. графики ҳамвориро аз манбай рушнои
8. сохтан, ранги рушнои бо ёрии объекти **light**
9. Графики ҳамвории қабатии сеченака дар намуди 3D
- 10.Графики сеченакаи 3d
- 11.Сатҳҳои хатии 3d
- 12.Графикаи функцияҳои параметрӣ
- 13.Сатҳи сатҳҳои рангкардашуда дар графикаи 3D
- 14.Сохтани графикҳои контурӣ

НОМГҮИ МАВЗУҲОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ АМАЛӢ

1. Сохтани графикҳо дар намуди сатҳӣ бо рангкуниҳо дар системаи MATLAB
2. Тӯрҳои графикаи 3D бо проексия
3. Сохтани графикай ҳамвориҳо
4. Сохтани ҳамвории сутунӣ
5. Сохтани ҳамвори бо проексияаш
6. Инъикоси ҳамвории сохташуда
7. Графики ҳамвории қабатии сеченака дар намуди 3D
8. Графики сеченакаи 3d
9. Сатҳҳои хатии 3d
10. Графикаи функцияҳои параметрӣ
11. Сатҳи сатҳҳои рангкардашуда дар графикаи 3D
12. Сохтани графикҳои контурӣ
13. Сохтани графикҳои аниматсионии сеченака - 3D

АДАБИЁТ

1. Построение графических моделей в среде MATLAB : учеб.- метод. пособие / В.Д. Дубовец, В.А. Столер, В.Ф. Бондаренко. Минск: БГУИР, 2014. – 70 с.
2. Ануфриев И. Е. Самоучитель MatLab 5.3/6.x.- СПб. : БХВ-Петербург, 2002. – 710 с.
3. Дьяконов В.П. Компьютерная математика. Теория и практика.- М.: Нолидж, 2001. – 1295с.
- 4.Дьяконов В.П., Абраменкова И.В MATLAB. Обработка сигналов и изображений. Специальный справочник.- СПб.: ПИТЕР, 2002. – 602с.
5. Бондаренко В.Ф., Дубовец В.Д. MATLAB. Основы работы и программирования. Компьютерная математика. Учебный курс / В.Ф. Бондаренко, В.Д. Дубовец.– Минск: Харвест, 2010. – 256с.

Барномаи таълимӣ аз фанни «Пайвастагиҳои васоитҳои техникии шабакаҳои компютерӣ»

САРСУХАН

Барномаи таълимии аз фанни «Пайвастагиҳои васоитҳои техникии шабакаҳои компютерӣ» фанни ҳатмии таҳассусии касби буда, дар ташаккулӯбии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландиҳтисос мавқеи яке аз фанҳои асосӣ (базавӣ)-ро ишғол менамояд. Ҳангоми тадриси он маълумот дар бораи моҳият ва амалӣ гардида мухити базавии аппаратӣ, таъмини барномавию микробарномавӣ, архитектураи маҳсуси мухити базавӣ, ташкили системаҳои бисёрпротсесора, архитектураи системаи кушода ва модели ҳамҷоямалкунандаи компонентҳои системаҳои ҳисоббарор, марҳилаҳои асосии коркарди барнома ва мухити асбобии зарурӣ, забони барномасозии баландфароз, ташкили мухити аппаратӣ, пайвости стансияи корӣ ба шабакаҳо, забони дарҳостии додашудаҳо, фармонҳои базавӣ, интиҳоби типи додашудаҳои граф, интиҳоби механизимҳои нигоҳдории ҷадвал, нигоҳдории проседураҳо ва функцияҳо. ва имконияти таъминоти барномавии пешкаш карда мешаванд.

Ин фан бо дигар фанҳои зерин вобастагӣ дорад; системаи таъминоти барномавӣ, ҳазинаи маълумотҳо, интерфейси васоити музофотӣ, графикаи муҳандисӣ ва компютерӣ, ташкили мөшинҳои электронии ҳисоббарор ва системаҳо, шабакаҳои МЭҲ.

МУҚАДДИМА

Мақсади омӯзиши ин фан шиносӣ ва баланд бардоштани интуллекти зеҳний донишҷӯён оид ба усулҳои истифодаи технологияҳои мусир ва бастаи барномаҳои ҳамгирӣ (татбиқӣ) бо истифодаи барни компютер ва таҷҳизотҳои шабакавӣ мебошад. «Пайвастагиҳои васоитҳои техникии шабакаҳои компютерӣ» қариб дар ҳамаи соҳаҳои илмҳои табиатшиносӣ ва ҷамъиятӣ истифода бурда мешавад. Вазифаи асосии фанни «Пайвастагиҳои васоитҳои техникии шабакаҳои компютерӣ» ин баланд бардоштани интуллекти зеҳний донишҷӯёнро доир ба истифода бурдани барномаҳои компютерӣ, забонҳои барномасозӣ, таҷҳизотҳои шабакавӣ ва компютерӣ дар соҳаи гуногуни илм, техника ва идоракунии ҳочагии халқ, тайёर менамояд.

Муқаддимаи Пайвастагиҳои васоитҳои техникии шабакаҳои компютерӣ. Пайвастагиҳои васоитҳои техникии шабакаҳои компютерӣ ҳамчун қисми мухими фанҳои системаи таъминоти барномавӣ, системаи таъминоти техникӣ, шабакаҳои МЭҲ, ҳазинаи маълумотҳо ва технологияи информатсионии мусир. Вазифаи асосии пайвастагиҳои васоитҳои техникии шабакаҳои компютерӣ дар протсесси азхудкуни илм. Рушди босуръати забонҳои барномасозии мусир ва техникаи ҳисоббарор дар соҳаҳои гуногуни илм ва идоракунии ҳочагии халқ.

Усулҳои умумӣ соҳтани шабака. Имкониятҳои функционалии шабака. Соҳтори ташкили шабакаҳои компютерӣ. Шабакаҳои гуногун масштаб. Мухити ирсоли додаҳо. Речаҳои ирсоли додаҳо. Роҳҳои коммуникатсионӣ. Ташкили каналҳои

виртуалӣ. Намунаи модели дохила ва берунаи таҷхизоти шабакавӣ. Модели TCP/IP

Каналҳои аналогии ирсоли маълумотҳо. Модулятсияи аналогӣ. Модемҳо. Протоколҳои ҳифзкунандай модемҳо. Речаҳои ирсолкунӣ. Ирсоли асинхронӣ, синхронӣ, изохорӣ ва плеизохорӣ.

Каналҳои ракамии ирсоли маълумотҳо. Зуд ва муввақати ҷудокуни каналҳо. Ҳатҳои ноқилии алоқа ва тавсифи онҳо. Кабелҳои ҷуфтӣ, коаксиалиӣ, оптикий-волокниӣ. Фазои беноқили ирсоли маълумотҳо. Мавҷҳои инфрасурҳ. Радиомавҷҳо, сигналҳо бо спектри тангҳата. Алоқаи кайҳонӣ. Алоқаи мобилиӣ. **Ирсоли маълумотҳо ва рамзбандии информатсияҳо.** Миқдори информатсияҳо ва энтропия. Ҳусусиятҳои энтропия. Воҳидҳои миқдори информатсияҳо. Миқдори хизматрасонӣ. Рамзбандии информатсияҳо. Рамзбандии мантиқӣ. Кодҳои худсинхронизатсияшуда.

Назорати ирсоли информатсияҳо ва фишурдаи маълумотҳо. Кодҳои худбарқароршаванд. Кодҳои системавӣ. Алгоритми фишурдаи маълумотҳо. Алгоритми RLE. Алгоритми Лемпела-Зива. Рамзбандии Шенон-Фано. Алгоритми Хоффмен.

Тавсифи асосии шабакаҳои локалиӣ. Технологияҳои шабакавӣ. Шинав. Дараҳтӣ. Ситорашиакл бо пассив марказ. Ситорашиакл бо марказ зеҳнӣ. Ҳалқагӣ. Занҷирӣ. Топологияи бутуналоқа. Усулҳои дастрасӣ ва таснифоти онҳо.

Технологияи ETHERNET. Гурӯҳи стандартҳои IEEE 802. Протоколи идоракуни канали мантиқии IEEE 802. Технологияи ethernet. Усули дастрасии CSMA/CD. Вақти дучандандай гардиш. Форматҳои кадрҳои Ethernet. Қобилияти рухсатии Ethernet.

Шабакаҳои TOKEN RING ва FDDI. Технологияи Token Ring . Дастрасии усули маркерӣ. Системаи дастрасиаш афзалиятнок. Таҷхизоти Token Ring. Технологияи FDDI.

Технологияҳои баландсуръати шабакаи локалиӣ. Технологияи Fast Ethernet 100Мбит/с. Технологияи Gigabit Ethernet 1000 Мбит/с. Технологияи 100VG-AnyLAN .

Таҷхизоти шабакавии шабакаи локалиӣ. Адаптерҳои шабакавӣ. Концентраторҳо. Пайвасткунақҳо. Коммутаторҳо. Алгоритми мувофиқкунии дараҳтӣ

НОМГӮИ МАВЗӰХОИ НАМУНАВИИ КОРҲОИ ЛАБОРАТОРИЙ

1. Модулятсияи аналогӣ. Модемҳо
2. Кабелҳои ҷуфтӣ, коаксиалиӣ, оптикий-волокниӣ
3. Воҳидҳои миқдори информатсияҳо
4. Алгоритми фишурдаи маълумотҳо
5. Топологияи бутуналоқа

6. Гурӯҳи стандартҳои IEEE 802
7. Технологияи **Token Ring**
8. Технологияи Gigabit Ethernet 1000 Мбит/с.
9. Адаптерҳои шабакавӣ. Концентраторҳо.
10. Пайвасткунақҳо. Коммутаторҳо.
11. Назорати ирсоли информатсияҳо ва фишурдаи маълумотҳо
12. Тавсифи асосии шабакаҳои локалӣ
13. Технологияи ETHERNET
14. Шабакаҳои TOKEN RING ва FDDI

НОМГӮИ МАВЗӰҲОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ АМАЛӢ

1. Усулҳои умумӣ соҳтани шабака
2. Каналҳои аналогии ирсоли маълумотҳо
3. Каналҳои рақамии ирсоли маълумотҳо
4. Ирсоли маълумотҳо ва рамзандии информатсияҳо
5. Назорати ирсоли информатсияҳо ва фишурдаи маълумотҳо
6. Тавсифи асосии шабакаҳои локалӣ
7. Технологияи ETHERNET
8. Шабакаҳои TOKEN RING ва FDDI
9. Технологияҳои баландсуроъти шабакаи локалӣ
10. Таҷҳизоти шабакавии шабакаи локалӣ
11. Кабелҳои ҷуфти печон, коаксиалӣ, оптикӣ-волокнӣ
12. Воҳидҳои миқдори информатсияҳо
13. Алгоритми фишурдаи маълумотҳо
14. Топологияи бутуналоқа
15. Гурӯҳи стандартҳои IEEE 802

АДАБИЁТ

1. Сети ЭВМ и телекоммуникации. Учебное пособие. Часть 1. Общие принципы построения сетей. Локальные сети. /Брейман А.Д. – М.:МГАПИ, 2001. –75с.:ил.
2. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. / В.Г.Олифер, Н.А.Олифер. — СПб: Издательство “Питер”, 1999. — 672 с.: ил.
2. Высокопроизводительные сети. Энциклопедия пользователя: Пер. с англ./Марк А. Спортак и др. — К.: Издательство “ДиаСофт”, 1998. – 432с.
3. Кульгин М. Технологии корпоративных сетей. Энциклопедия — СПб: Издательство “Питер”, 2000. — 704 с.: ил.
4. Гук М. Аппаратные средства локальных сетей. Энциклопедия – СПб.: Издательство “Питер”, 2000. –576с.:ил.
5. Компьютерные сети+. Учебный курс (MSCE 70-058)/Пер. с англ. — М.: “Русская редакция”, 2000. — 552с.
6. Сети Windows NT 4.0: Пер. с англ. /Джон Д. Рули и др. — К.: Издательская группа BHV, 1997. — 800с.

7. Мельников Д.А. Информационные процессы в компьютерных сетях. Протоколы, стандарты, интерфейсы, модели... – М: КУДИЦ-ОБРАЗ, 1999. – 256с., ил.
 8. Якубайтис Э.А. Информационные сети и системы. Справочная книга. — М.: Финансы и статистика, 1996. — 368с.: ил.
 9. Ратынский М.В. Основы сотовой связи / Под ред. Д.Б. Зимина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:Радио и связь, 2000. – 248с.:ил.
 10. Семенов А.Б., Стрижаков С.К., Сунчелей И.Р. Структурированные кабельные системы, 3-е изд. – М.: “Компьютер-Пресс”, 2001. – 608с.
- ИНТЕ**

Барномаи таълимӣ аз фанни «Технологияи асбобҳои нимноқилий»

САРСУХАН

Барномаи таълими аз фанни ««Технологияи асбобҳои нимноқилий»

Дар раванди фанҳои техникӣ роли муҳимро мебозад, инчунин яке аз фанҳои асосии таҳассуси ба ҳисоб рафта, донишҷӯёро ба омузиши фанҳои техники наздик намуда онҳоро ба технологияи замонави ва ба принсипи кори асбобҳои нимноқили аз наздик шинос менамояд. Дар раванди омузиши фанни мазкур донишҷӯён имконият доранд ки технологияҳои нимноқили ки дар асбобҳои электронӣ ва маҳсус дар техникаҳои компьютерӣ истифода мешаван моҳияти онҳоро ва принсипи кори онҳоро аз худ намоянд. Фанни мазкур бо фанҳои схемотехника, электроника, электротехника алоқаи наздик дорад.

МУҚАДДИМА

Маълум аст, ки асри бисту як (21) аз тарафи ҷаҳониён қарни тарақиёти илму техника, технологияи иттилоотӣ эълон гардида ҳар соату лаҳза дар ҷомеъаи имruzza хеле навғониёни зиёде ба назар мерасад. Бо ин мақсад омузиши фанни асбобҳои нимноқили ва роли онҳо дар техникаҳои компьютерӣ яке аз самтҳои асоси ба шумор меравад. Дар рафти омузиши фанни номбурдашуда донишҷӯён метавонанд бо базаи омилии асбобҳои нимноқилий, материалҳои кремний ва геманий, кристалҳои нимноқилий шинос шуда бо истифодашавии онҳо дар техникаю технология дар раванди таълим машғул мешаванд. Воқеан вазифаи асосии фанни мазкур савияи донишҷӯёро ба технологияҳои нимноқили ки онҳо дар техникаҳои компьютерӣ истифода бурда мешаванд наздик менамояд. Дар натиҷаи омӯзиши ин фан донишҷӯён бояд аз руи ихтисос ҳамчун мутаъасис ва муҳандиси техники фаъолият намояд.

Роли асбобҳои нимноқили дар техникаи ҳисоббарор. Истифодабарии асбобҳои нимноқили дар хочагии ҳалқ. Мақсади асосии асбобҳои нимноқилий дар техникаҳои электронӣ. Моҳияти асбобҳои нимноқилий дар лавозимоти компьютерӣ. Базаи омилии компьютерҳои фарди ва камҳаҷми замонави дар асоси

асбобҳои нимноқили.

Хусусиятҳои маводҳои нимноқилӣ. Хосиятҳои физики ва химиявии материалҳои нимноқилӣ. Тавсифҳои техникии материалҳои нимноқилӣ аз ҷумла тавсифҳои гузариши шиддат ва ҷараёни кории иаводҳои нимноқили, ҳарорати кории онҳо дар вақти гузаштани ҷараён, характеристикаҳои PN-гузариш ва дигар тавсифҳои техники. Моделсозии асбобҳои нимноқили бо ёрии системаҳои САПР (системаҳои лоиҳакашии автоматикуони).

Системаҳои Р-CAD (барномаҳои техникаи компьютерӣ). Нақши системаҳои Р-CAD барои моделсози ва тадқиқи асбобҳои нимноқили. Ба роҳ гузаштани таҳрезии асбобҳои нимноқили ва истифодабарии онҳо дар техникаҳои ҳисоббарор. Омузиши китобхонаи барномаҳои техникаи компьютерӣ ва лавозимоти техникионҳо. Шиносои бо интерфейси барномаҳои иноватсионии техникаҳои компьютерӣ.

Барномаи S-PLAN ва моҳияти он. Соҳтани макети озмоиши барои тадқиқи тавсифҳои волт-амперии асбобҳои нимноқили дар асоси барномаи SPLAN-7». таҳрези ва лоиҳакашии стенди лаборатори (макети озмоиши) бо ёрии барномаи SPLAN-7 барои омузиши асбобҳои нимноқили. Лоиҳакашии макети озмоиши барои тадқиқи тавсифҳои волт-амперии асбобҳои нимноқили дар асоси барномаи SPLAN-7

Нақши маводҳои нимноқилӣ дар техникаи электронӣ. Истифодаи васеи электроника ва микроэлектроника дар шароити имрӯза тараққиёти радиоэлектроника. Микроэлектроника – як қисми электроника буда, бо тарзу усулҳои комплексҳои мураккаби физикӣ, кимиёвӣ, схематикӣ ва технологӣ проблемаи ҳосил қардани эътиомодияти баланд, сарфакорӣ, хурдҳаҷмии асбобу таҷҳизотро ҳал мекунад.

Кристаллҳои нимноқили. Олотҳои электронӣ аз материалҳои нимноқилии Кремний ва Германий инчунин аз кристалҳои Арснид Галий, Нитрид Галий, Карбид Кремний ва ғайраҳо соҳта мешаванд. Сабаби хубтару беҳтар шудани сифати кори асбобҳои электронӣ ва пайдо шудани ҳар гунна асбобҳои электронии замонави маҳз аз маводҳои дар боло зикршуда хеле вобастагии калон дорад. Ин маъни онро дорад, ки базаи омилии асбобҳои техникаҳои компьютерии замони мусир дар асоси асбобҳои нимноқили фаолият менамоянд

Микросхемаҳои интегралӣ. Микросхемаҳои интегралии нимноқилӣ (МСИН) микросхемаҳоеро меноманд, ки элементҳояш дар андоза ё сатҳи маводи нимноқилӣ ҷойгир карда шудаанд. Маводи асосӣ барои соҳтани микросхемаҳо силитсий ба ҳисоб меравад. Барои соҳтани МСИН низ технологияи тайёр қардани сохтори нимноқил ва инчунин асбобҳои нимноқилии фосиладор истифода бурда мешавад. Маълумоти назарияви дар бораи схемаҳои интегралии хурд, миёна, калон ва ниҳоят калон.

Дифферентсируни ададӣ. Гузориши масъала. Ноустувории масъалаи

дифферентсиронии ададӣ. Формулаи дифферентсиронии ададӣ дар асоси бисёраъзогии Лагранҷ. Формулаи дифферентсиронии ададӣ барои гиреҳҳои номунтазам. Формулаи дифферентсиронии ададӣ барои гиреҳҳои мунтазам.

Принсипи кори транзисторҳо дар асоси кристаллҳои нимноқилий. Транзисторҳо аз ҷумла транзисторҳои дуноқилияят гуфта чунин транзисторҳоеро меноманд, ки ҷараёни электрикиро ба воситаи кристаллаш дар натиҷаи ҳаракати ҳарду наъти зарядҳои электрикӣ-электронҳо ва ҷавғҳо ҷорӣ мегардонд. Транзистори дуноқилияят вазифаи қувватфизо, тавлидкунанда (генератор).

Лоиҳакашии табдилдиҳанда бо барномаи MILTISIM. Моделсози, лоиҳакашии схемаҳои электронӣ, синтез намудани схема ҳои электронӣ, барномаи интихобкардашударо ба кор омода намудан. Сохтан ва лоиҳакашии асбобҳои электронӣ, ки он табдилдиҳандаи шиддат ном дорад машғул шудан.

Қувватфизои амалиётӣ. Мағҳуми қувватфизои амалиёти. Намудҳои қувватфизоҳои амалиётӣ. Схемаи пайвасти қувватфизои амалиёти. Тақвиятдиҳандаи перационные. Намуд ва кори онҳо, манбаи шиддати қувватфизои амалиёти.

ЛОИҲАКАШИИ АСБОБҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ БО ЁРИИ СИСТЕМАҲОИ Р-CAD. Таҳрезии ва синтез намудани ҳисобкунаки асинхронӣ бо ёрии системаҳои автоматикии лоиҳакаши. Омузиши ҳосиятҳои басомад ва вақти занҷирҳои хаттӣ. Тадқиқи тавсифҳои асбобҳои нимноқилий дар асоси системаҳои Р-CAD

ҲИСОБУ КИТОБИ МИКРОСХЕМАҲОИ ИНТЕГРАЛИЙ. Маълумоти умуми дар бораи схемаҳои интегали. Ҳисоби схемаҳои интегралии хурд (МИС). Ҳисоби схемаҳои интегралии миёна (СИС). Ҳисоби схемаҳои интегралии калон (БИС). Ҳисоби схемаҳои интегралии фавқул калон (СБИС)

МИКРОПРОТСЕССОР ВА МИКРОКОНТРОЛЕРҲО. Маълумоти умуми дар бораи микропротессорҳо ва микроконтролерҳо. Истифодабарии микропротессорҳо ва микроконтролерҳо дар компьютерҳои фарди ва замонави. Моделҳои микропротессорҳо ва микроконтролерҳо. Тавсифҳои микропротессорҳо ва микроконтролерҳо. Микропротессорҳои ширкати интел.

НОМГӮИ МАВЗӰҲОИ НАМУНАВИИ КОРҲОИ ЛАБОРАТОРИЙ

1. Истифодабарии асбобҳои нимноқили дар ҳоҷагии ҳалқ
2. Моҳияти асбобҳои нимноқилий дар лавозимоти компьютерӣ
3. Ҳосиятҳои физики ва химиявии материалҳои нимноқилий
4. Накши системаҳои Р-CAD барои моделсози ва тадқиқи асбобҳои нимноқили
5. Истифодаи васеи электроника ва микроэлектроника дар шароити имрӯза тараққиёти радиоэлектроника
6. Ноустувории масъалаи дифферентсиронии ададӣ
7. Формулаи дифферентсиронии ададӣ барои гиреҳҳои номунтазам
8. Транзистори дуноқилияят вазифаи қувватфизо, тавлидкунанда

(генератор)

9. Мафхуми кувватфизои амалиёти
10. Схемаи пайвасти қувватфизои амалиёти
11. Намуд ва кори онҳо, манбаи шиддати қувватфизои амалиёти.
12. Тахрезии ва синтез намудани ҳисобкунаки асинхронӣ бо ёрии системаҳои автоматикии лоиҳакашӣ
13. Маълумоти умуми дар бораи схемаҳои интегали
14. Ҳисоби схемаҳои интегралии фавкул қалон (СБИС)
15. Маълумоти умуми дар бораи микропротсессорҳо ва микроконтролерҳо
16. Моделҳои микропротсессорҳо ва микроконтролерҳо

НОМГӮИ МАВЗӰҲОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ АМАЛӢ

1. Маълумоти умуми дар бораи асбобҳои нимнокили
2. Шиносои бо мавоҳои нимнокили
3. Материалҳои кремний ва хосиятҳои онҳо.
4. Материалҳои кремний ва хосиятҳои онҳо.
5. Кристали нимнокилии арсенид галий.
6. Кристали нимноуилии карбид кремний.
7. Кристали нимнокилии нитрид галий
8. Кристали нимнокилии телурид кадмий
9. Моделсозии асбобҳои раками
10. Моделсозии асбобҳои анадлги
11. Ҳисобу китоби микросхемаҳои интеградт.
12. Ҳисоби кувватфизои амалиёти
13. Шиносои бо моделҳои микроконтролерҳо
14. Омузиши микропротсессорҳои интел
15. Принципи кори транзисторҳо дар асоси кристаҳои нимноқили
16. Лоиҳакашии табдилдиҳанда бо барномаи MILTISIM

АДАБИЁТ

1. И. А. Случинская. Основы материаловедения и технологии полупроводников. Москва. Высшая школа. – 2002 – 376с.
2. Викулин И.М., Стafeев В.И. Физика полупроводниковых приборов. - М.: Радио и связь, 1990 – 264 с.
3. У. Титце, К. Шенк. Полупроводниковая схемотехника. - М.: Mir, 1982.
4. Н.А. Аваев, Ю.Е. Наумов, В.Т.Фролкин. Основы микроэлектроники: Учебное пособие для вузов. - М.: Радио и связь, 1991. - 288 с.: ил.
5. История создания вычислительных Машин ([http://edu.mccme.ru/
School/INet/sch1685/history.htm](http://edu.mccme.ru/School/INet/sch1685/history.htm)).
6. Компьютер (<http://ru.wikipedia.org>).
7. История процессоров (<http://cpugarden.com/history/>).
8. Э. Розеншер, Б. Винтер. Оптоэлектроника (серия «Мир электроники»). М.: Техно сфера, 2004.
9. Л.Н.Капцов. Физика элементов ЭВМ. Учебное пособие. - М.:

Моск.унив., 1983 - 240 с.

10. Бонч Бруевич В.Л. Физика полупроводников /В.Л. Бонч-Бруевич, С. Г. Калашников. М.: Наука, 1977. 672 с. .
11. Тайны «Закона Мура» . (<http://www.cnews.ru/reviews/> index.shtml? 2003/07/14/146261).
12. Сорокалетие закона Мура (<http://www.ferra.ru/online/market/25856/>
13. Ю.В. Ревич. Занимательная микроэлектроника. СПб.: БХВ-Петербург, 2007.
- 14.А.А. Щука. Электроника. Учебное пособие. СПб.: БХВ-Петербург, 2008.
15. Л.В. Тарасов. Введение в квантовую оптику: Учебное пособие. М.: Изд-во ЛКИ, 2008.
- 16.Р.Г. Джексон. Новейшие датчики (серия «Мир электроники»). М.: Техносфера, 2007.
- 17.У. Томаси. Электронные системы связи. М.: Техносфера, 2007.
18. Учебное пособие «Изучаем компьютер и программы» (http://web-local.rudn.ru/weblocal/uem/autor/06_05/16.pdf)

ФАСЛИ П. БАРНОМАИ ФАНҲОИ ТАҲАССУСӢ

Барномаи таълимӣ аз фанни «Технологияи информатсионӣ»

САРСУХАН

Фанни таълимии технологияи инфортсионӣ дар нақшаҳои таълимии ихтисосҳои мошинҳои ҳисоббарор, системаҳо ва шабакаҳо фанни ҳатмиро қасб карда, дар ташаккулёбии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландихтисос мавқеъи яке аз фанҳои асосӣ (базавӣ)-ро ишғол намудааст. Ҳангоми омӯзиши фанҳои дар боло зикргардида донишҷӯён дар бораи пешрафти илми технологияи информатсионии замони муосир, шинособо таҷхизотҳои технологияи замони муосир, кор бо барномаҳои оффисӣ, кор бо системаи амалиётӣ ва ғайраҳо маълумот пайдо мекунанд. Фанни мазкур пешрафти илми технологияи информатсионии замони муосирро, ки талаботҳои фанни додашуда мувофиқат мекунад, меомӯзад. Хусусияти ба худ хоси ин баланд бардоштани савияи дониши донишҷӯён оид ба технологияи замони муосир мебошад.

МУҚАДДИМА

Фанни «технологияи инфортсионӣ» - пешрафти илми технологияи информатсионии замони муосирро, ки талаботҳои фанни додашуда мувофиқат мекунад, меомӯзад. Хусусияти ба худ хоси ин баланд бардоштани савияи

дениши денишчүйн оид ба технологияи замони мусир мебошад. Дар худ воситаҳои ҳифзи иттилоотро низ дар бар гирифта метавонад.

Васеъ гардонидани доираи фаҳмиши денишчүй ва омӯхтани технологияи инфортсионии мусир, ки ташаккул ва инкишоф додани қобилияту маҳорати касбии денишчүй ифода мегардад.

Муқаддимаи «Технологияи информатсионӣ». Мағҳуми «Технологияи информатсионӣ». Мақсад ва вазифаҳои фан. Адабиётҳои умумӣ. Таърихи тараққиёти «Технологияи информатсионӣ». Мавқеи «Технологияи информатсионӣ» дар байни фанҳои фундаменталӣ.

Моҳиятҳои асосии назарияи «Технологияи информатсионӣ». Мағҳуми иттилоот ва ҷенаки он. Сифат ва миқдори иттилоот. Андозаи оморӣ, семантикаи схемавии иттилоот. Ҷенаки ягонаи иттилоот.

Идоракуни ва коркарди сигналҳои асосӣ. Маълумотҳо ва сигналҳо. Сигналҳои кванишаванд ва кодгузоришида. Намудҳо ва барандаи тафсирҳо ва сигналҳо. Хатӣ додани додашудаҳо ва тавсифномаи онҳо. Усулҳо ва василаи қабул. Асбобҳои техникаи мусир.

Коркарди иттилоот дар системаи ҳисоб. Иҷрои амалҳри арифметикию мантиқӣ дар системаи дӯй бо вергули қайдшуда ва лағжанда. Иҷрои амалҳои арифметики дар системаи дуи-даҳӣ.

Назорати коркард ва интиқоли иттилоот. Назорати асосии иттилоотии кори автомати рақамиӣ. Назорати иҷрои амалҳои арифметики. Назорати интиқоли иттилоот. Кодҳои системавӣ.

Технологияи иттилоотӣ. Мағҳуми технологияи иттилоотӣ. Раванди иттилоот дар системаҳои автоматиқунонӣ. Модел ва даври фазаҳои иттилоотӣ. Захираи иттилоотӣ ва ташкилкунандай онҳо. Технологияи иттилоотӣ. Васоити техникӣ ва барномавии технологияи иттилоотӣ.

Коркарди иттилоот. Намудҳои асосии коркарди додашудаҳо. Коркарди иттилооти рақамиӣ ва аналогӣ. Васоити коркарди додашудаҳо ва тавсифи онҳо. Мағҳум ва ҳосияти алгоритм. Принципи барномавии идоракунӣ. Ташкили соҳторӣ ва функционалии компьютер. Технологияи коркарди шабакавии додашудаҳо.

Нигаҳдории иттилоот. Интиқоли иттилоот ва васоити техникӣ барои нигаҳдории додашудаҳо. Соҳт ва намудҳои додашудаҳо. Ташкили додашудаҳо дар васоитҳо бо усули пайдарпай ва рост. Файлҳои додашудаҳо.

Васоили барномавии коркарди иттилоот. Тайёркунӣ, таҳrirкунӣ ва ҷобаҷгузории ҳучҷатҳои матнӣ, графикҳо, диаграммаҳо ва расмҳо. Коркарди додашудаҳои ададӣ дар ҷадвалҳои электронӣ. Асосҳои коммуникатсияҳои компьютерӣ. Приисипҳои ташкили системами иттилоотӣ дар захирагоҳи ҷаҳонии иттилоотӣ шабакавии Интернет.

НОМГҮИ МАВЗӮҲОИ НАМУНАВИИ КОРҲОИ ЛАБОРАТОРИЙ

1. Мағҳуми «Технологияи информатсионӣ».

2. Мавқеи «Технологияи информатсионӣ» дар байни фанҳои фундаменталӣ.
3. Мафҳуми иттилоот ва ченаки он
4. Намудҳо ва барандаи тафсирҳо ва сигналҳо
5. Асбобҳои техникаи мусор
6. Ичрои амалҳои арифметики дар системаи дуи-даҳӣ
7. Назорати асосии иттилоотии кори автомати рақами
8. Мафҳуми технологияи иттилоотӣ
9. Васоити техникӣ ва барномавии технологияи иттилоотӣ
10. Намудҳои асосии коркарди додашудаҳо
11. Ташкили соҳторӣ ва функционалии компьютер
12. Интиқоли иттилоот ва васоити техникӣ барои нигаҳдории додашудаҳо
13. Тайёркунӣ, таҳриркунӣ ва ҷобаҷоузории хуччатҳои матнӣ, графикҳо, диаграммаҳо ва расмҳо
14. Асосҳои коммуникатсияҳои компьютерӣ
15. Приисипҳои ташкили системами иттилоотӣ дар захирагоҳи ҷаҳонии иттилоотӣ шабакавии Интернет

НОМГҮИ МАВЗӮҲОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ АМАЛИЙ

1. Муқаддимаи фан ва мафҳумҳои асосӣ
2. Таҳияи алгоритмҳо ва татбиқи системаҳои ҳисоб
3. Таъминоти техникии компьютерҳо
4. Таъминоти барномавии компьютерҳо
5. Системаҳои оператсионӣ (so windows)
6. Гурӯҳбандии барномаҳо дар майдони системаҳои идоракунанда
7. Пакети office ва гурӯҳбандии барномаҳо
8. Таҳриргари матнии microsoft word
9. Таблитсайи электронии microsoft excel
10. Истифодаи рунаносозҳои (слайдҳои) тасвирий барои баромадҳо
11. Барномаҳои базавӣ (ms access, ms sql)
12. Барномаҳои графикӣ ва видеостудиой
13. Забонҳои (муҳитҳои) барномасозӣ
14. Барномаҳои зиддивирусӣ
15. Ҳадамоти интернет
16. Бехатарии иттилоот дар раванди кори компьютерҳо

АДАБИЁТ

1. Информатика: Учебник /Под. Ред. Проф. Н.В.Макаровой. -М.:Финансы и статистика, 1997.
2. Назаров С.В., Першиков В.И., Тафинцев В.А. Компьютерные технологии обработки информации. /Учебное пособие под. ред. С.В.Назарова.- М.:Финансы и статистика, 1995.
3. Советов Б.Я. Информационная технология: Учеб. для вузов. -М.: Высш. школа, 1994.

4. Н.В.Макарова, Л.А.Матвеев, В.Л.Брайдо, Т.А.Гаврилова, ЕЛ.Рамин, О.П.Ильина, В.Б.Ступак, Е.В.Стельмашонок Информатика -Москва «Финансы и статистика» (учебник)-2001.
5. Брой М. Информатика. В 4-х част. /Пер.с нем. - М.: Диалог -МИФИ, 1996.
6. Блейхут Р. Теория и практика кодов, контролирующих ошибки. /Пер. с англ. -М.: Мир, 1986.
7. Сергеев Н.П., Вашкевич Н.П. Основы вычислительной техники/ Учеб.пособие. - М.:Высш. школа, 1988.
8. Хемминг Р. Теория кодирования и теория информации. -М.: Радио и связь, 1983
9. Комилов Ф.С. Тоиров Ш. Информатика / Донишкада соҳибкори ва хизмат, - Душанбе, 2001.
10. Шокиров Ф., Шамсов А., Самиев М. Асосҳои технологияҳои иттилоотии муосир, - Ҳуҷанд, ДДҲБСТ, 2005, 822 с.

**Барномаи таълимӣ
аз фанни «Барномасозӣ бо забони савияи баланд»**

САРСУХАН

Фанни таълимии барномасозӣ бо забони савияи баланд дар нақшаҳои таълимии ихтисосҳои мошинҳои ҳисоббарор, комплексҳо, системаҳо ва шабакаҳо фанни ҳатмиро қасб карда, дар ташаккулёбии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландиҳтисос мавқеъи яке аз фанҳои асосӣ (базавӣ)-ро ишғол намудааст. Ҳангоми омӯзиши фанҳои дар боло зикргардида донишҷӯён дар бораи пешрафти илми барномасозӣ бо забони савияи баланд шиносои маълумот пайдо мекунанд. Фанни мазкур пешрафти илми барномасозӣ замони муосирро, ки талаботҳои фанни додашуда мувофиқат мекунад, меомӯзад. Ҳусусияти ба ҳуд хоси ин баланд бардоштани савияи дониши донишҷӯён оид ба барномасозӣ замони муосир мебошад.

МУҚАДДИМА

Мақсади фан ба донишҷӯён ташаккул додани мағҳуми ҳолати барномасозии муосир, забони барномасозӣ, таъминоти барномавии муосир, системами оператсионӣ ва васоил барои коркарди барномаҳои гуногуни дараҳаашон мураккаб. Вазифаҳои фан пешрафти амали оид ба коркарди барнома бо истифодаи забони барномасозии дилҳоҳ, ва васоит барои коркарди барнома мебошад.

Талабот ба дараҷаи азхудкуни фан.
Дар натиҷай омӯзиши фан донишҷӯ бояд:
а) донад:

Принципҳои асосии коркард, навишт ва гузаронидани барномаи гуногуни дараҳтии мураккаб бо забони барномасозӣ ва бо истифодаи васоити асбобии

муосир.

б) тавонанд:

Барои тартибдиҳии масъалаи коркард, алгоритм, навиштани барнома дар забонҳо (Turbo Pascal, Object Pascal, C++ ё дигар забонҳои баландфароз), коркарди барнома ва гирифтани натиҷи он дар васоити асбобии муосир.

в) тасаввурот дошта бошанд:

Оиди холати васоити коркарди барномаи муосир, анъанаи тараккиёти васоит ва система барои лоиҳдаши барнома.

Муқаддима дар бораи забони барномасозӣ. Маълумот дар бораи ҳолатҳои умуми техникаи компьютерии муосир. Муқаддимаи информатика ва барномасозӣ. Маълумоти умумии ҳолат ва тавсифи МЭҲ. Соҳти МЭҲ. Тавсифи МЭҲ ва компонентҳои он. Информатсияи ягона. Системаи оператсионӣ, ҳолатҳо, тавсифоти асосӣ. Системаи оператсионии диски (СОД), системаи оператсионии Windows. Элементи асосии идоракунӣ. Мағҳуми файл дар системаи оператсионӣ (СО), Фармонҳо дар СО.

Марҳалаҳои асосии ҳалли масъала дар компютер. Алгоритм. Тарзҳои навишти алгоритм. Алгоритм ва барнома. Қоидаҳои асосии коркарди алгоритм барои ҳалли масъалаҳо. Соҳтори алгоритми ҳазинавӣ: паиҳам, шоҳавӣ, такрорӣ. Тарзҳои тасвири онҳо. Мисоли алгоритмҳо.

Забони барномасозӣ. Маълумоти умуми оиди забони барномасозии муосир. Маълумот ва барнома. Меъёри сифатии барнома. Тавсифи муқоисакунии забони барномасозӣ. Синтаксис ва маънои калимаҳои забони барномасозӣ. Тавсифи умумии забони барномасозӣ (Масалан, Turbo Pascal, Object Pascal, C++). Муқоисаи тараққиёти забон дар пешниҳоди додашудаҳо (маълумотҳо) ва тарзҳои татбиқи алгоритмҳо.

Соҳти барнома дар забони баландфароз. Намуди стандартии додашудаҳо (маълумотҳо) зинаҳои асосии коркарди барнома. Соҳти забони барномасозӣ. Васоилҳо барои навишти барнома: алифбо, лексика, синтаксиси забон. Намуди навишти маълумотҳо. Намуди системаҳои маълумотҳо. Намуди скалярӣ ва стандартии маълумотҳо. Фосилаи тағйирёбии намудҳои гуногуни маълумотҳо. Намуди рамзҳо, маҳдудият ва намуди шуморавии доимиҳо дар забон. Таърифи тағйирёбандаҳо. Табдилдиҳии намуди маълумотҳо. Масъалаҳои истифодаи структураи додашаванд.

Операторҳои забон. Қиматбахшӣ, дохил ва хориҷкунӣ. Барномаҳои оддӣ. Ташкили такрории кори барномаҳо. Директиваи компилятор дар коркарди барнома. Ифодаҳо дар забон барои намудҳои маълумотҳо. Амалиётҳои асоси дар намуди оддии додашудаҳо (маълумотҳо). Оператори шартӣ ва таркибӣ. Оператори интихоб. Кор бо сатрҳо. Намуди сатрҳо. Пешниҳоди дохили сатр. Даври оддӣ. Давр бо итератсия ва давр дар давр. Мисоли истифодаи соҳтори забон.

Намудҳои маълумотҳо (додашудаҳо)-и истифодабарандай муайян: массивҳо, сабт, маҷмӯъ, файлҳо. Соҳти додашудаҳо ва алгоритмҳо. Массив ҳамчун соҳти

додашудаҳо. Ҷудокунии массивҳо, ҷудокунии соддаи гузоришҳо, ҷудокунии хомӯши оддии интихоб. Маҷмӯҳо, сабт. Кор бо сабт дар барнома. Ташкили сабт бо вариантҳо. Ташкили кор бо файлҳо дар забон. Таъриф ва намуди файлҳо. Файлҳои матнӣ бо компонентаҳояш. Файлҳо бо компонентааш ва бе компонента (намуд). Василаи соҳтории забон барои кор бо намудҳои гуногуни файлҳо. Пайдарпай ва рост воридшави бе компонентаҳои файлҳо. Мисолҳо.

Тарзҳои лоиҳакашии барнома. Протседура ва функсия. Протседура ва функсия дар забон. Мағҳумҳои асосӣ. Принципҳои истифодаи протседура ва функсия дар барнома. Параметрҳои протседура ва функсия. Намудҳои протседураҳо. Протседураҳо ва функсияҳо бе параметр. Даъвати протседура ва функсия. Мисолҳои истифодашаванда.

Коркарди соддаи интерфейс. Барномаи гуфтугӯи (диалогӣ). Банақшагирии барнома. Гузориши масъала ва хусусияти барномаҳо. Принципҳои соҳтории барномасозӣ. Зинаҳои коркарди барнома. Ташкили интерфейс. Коркарди гуфтугуии элементно дар барнома. Тестикунӣ"ва коркарди барнома. Принципи тестикунӣ. Васоили тестикунӣ ва батартиборӣ, гузориш дар системахои барномасозӣ.

Соҳторӣ маълумотҳои динамикӣ. Рӯйхат намудани асосҳо ва тарзҳои татбиқ. Соҳтори динамикии маълумотҳо. Нишондиҳанда ва ишора. Муайянкуни вектори динамики. Массивҳои динамикӣ. Соҳтани номгӯи гуногуни намудҳо: стекӣ, навбатӣ, хаттӣ, дуроҳа (шоҳавӣ) ва даврӣ. Мағҳуми ҷадвалҳо. Ҷадвалҳо дар асоси векторҳо ва номгӯҳо. Мисолҳо. Қоидai истифодаи хотира ҳангоми кор бо соҳтори динамикии маълумот.

Ҷудокунии массивҳо ва номгӯҳо. Ташкили ҷудокунихо дар соҳтори динамикии маълумотҳо. Усулҳои ҷудокуни дар масофаи гуногун ва дар ҳатҳои гуногун: зуд ҷудокунӣ, ҷудокунии шейкерӣ. Ҷудокунӣ аз рӯи разряд.

Масъалаи ҷустуҷӯи алгоритми ҳал. Ҷустуҷӯ дар ҷадвалҳо. Масъалаи ҷустуҷӯ дар массивҳои зиёди маълумот. Пайдарпай ва зуд ҷустуҷӯкунӣ. Усули транспозитсия. Функсияи -хеш. Ташкили ҷадвал бо усули хешикунӣ. Таҳриргари хеш-ҷадвал.

Алгоритми бунёдии барномасозӣ. Дараҳт. Мағҳуми рекурсия. Истифодаи рекурсия барои навишти ҳал. Соҳтори дараҳтӣ. Дараҳти бинарӣ. Қоидai гузариши дараҳтҳо: шакли инфиксӣ, префиксӣ, постфиксӣ. Асосҳои истифодабарии рекурсия барои соҳтани дараҳт. Объект-дараҳт. Мисоли соҳтани объект -дараҳт. Ҷудокуни ва ҷустуҷӯ бо ёрии дараҳт.

Маълумоти умумии василавии Усулҳои лоиҳакашии барнома. Модул. Соҳтани барномаи бисёрмодулаи васоили забонҳои баландфароз. Модул дар забон: тасдиқ, соҳт, транслятсия (тарҷума), тестикунӣ. Асоснок истифода кардани модул. Намудҳои мисолҳои эълонҳои алоқавӣ ва истифодаи модули мустақим. Модули стандарти дар системаи барномасозӣ. Вазифа ва қоидҳои истифодаи онҳо. Ташкили алоқавии барномаи модулии намудҳои гуногун. Истифодаи гайристандартии протседура дар объекти барнома. Сабти барномаи берунӣ.

Барномасози визуалӣ. Муҳити визуалии барномасозӣ. Маълумоти умумии висилавии барномасозии визуалии мусир. Муҳити визуалӣ: Delphi, Basic, Java, C++ Builder, Visual C++. Тавсифи асосии муҳит. Ҷобаҷогузории муҳитҳо. Ташили файлии барномаҳо, модул, лоиҳа. Кор бо шаклҳо. Принципҳои идоракуни барнома бо ёрии ҳодиса. Коркарди ҳодиса бо ёрии шаклҳо. Коркарди барномаҳо бо намуди маълумоти оддии коркардҳо. Ташили дохил ва хориҷкунии маълумотҳо.

Компонентҳои стандартии муҳити барномасозии визуалӣ. Компонентҳои стандартии визуалӣ. Оинаи асосии илова. Шакли компонентҳо. Компонентҳои Edit, Label, StringGrid, Button, Combobox, Memobox. Коркарди протедураҳо ва функцияҳо бо истифодаи муҳити визуалии компонента.

Мағҳумҳои асосии барномасозии объектии - нишонавӣ. Объектҳо. Синфҳо

Объектҳо ва синфҳо дар забон ва муҳити визуалии барномасозӣ. Принципҳои асосии барномасозии объектии-нишонавии барномасозӣ: инкапсулятсия, меъросӣ (наследование), полиморфизм. Коркарди объектҳо ва синфҳои истифодабаранд. Синфи соҳторӣ: майдон, усулҳо, хосият. Синф ва объекти стандартӣ. Мисолҳои объект.

Компонентаҳои графикии муҳити Delphi. Компонентаҳои графикӣ. Қоиди истифодаи график дар забони барнома. Мағҳуми асосӣ. Хосиятҳои ва методҳои асосӣ. Асбобҳои графиксозӣ (қалам, муқалам). Расмкашии шакли контурӣ ва ороишдигӣ. Методҳои аслиӣ бо табдилдигии ростқунҷавии соҳа. Ташили истифодаи синфҳо ва объектҳои графикӣ. Нигаҳдори ва хориҷкунии тасвирҳо.

Коркарди объектҳои намуди вектор, номгӯ, ҷадвал, дараҳт. Коркарди объектҳо бо маълумотҳои соҳтории динамикӣ. Объект-вектор, объект-ҷадвал. Массивҳои динамикии истифодаи хотираи динамикӣ. Мисолҳои истифодаи объектҳои намуди дидашуда. Ташили объектҳои шакли рӯйхат. Истифодаи муҳити компонентии визуали барои инъикоси соҳти рӯйхатии маълумотҳо. Объект-дараҳт. Методи кор бо объект-дараҳт.

Коркарди бисёрмодулии барнома. Критерияи сифатии барнома Интерфейс. Мустаҳкамӣ. Барномаи даврии ҳаётӣ. Исботи асосии дурустии барнома. Коркарди бисёрмодулии барнома дар муҳити визуалии барномасозӣ. Маҷмӯи шакл ва модули бешакл. Коркарди барнома бо истифодаи синф ва объекти соҳтаи истифодакунанд. Ташили интерфейс. Мағҳуми мустаҳкамии интерфейс. Соҳтани элементҳои меню. Ҳамроҳ намудани тақсимкунакҳо дар меню. Соҳтани зерменю. Истифодаи шаблонҳои меню. Соҳтани менюи лағжанд. Баҳои сифати барномаи коркардашуда. Барномаи даврии ҳаётӣ. Исботи асосии дурустии барнома. Барномаи сертификатсиядор.

НОМГӮИ МАВЗӰҲОИ НАМУНАВИИ КОРҲОИ ЛАБОРАТОРИЙ

1. Маълумот дар бораи ҳолатҳои умуми техникии компьютерии мусир
2. Тавсифи МЭҲ ва компонентҳои он
3. Системаи оператсионӣ, ҳолатҳо, тавсифоти асосӣ
4. Системаи оператсионии диски (СОД), системаи оператсионии Windows

5. Тарзҳои навишти алгоритм
6. Қоидаҳои асосии коркарди алгоритм барои халли масъалаҳо
7. Маълумоти умуми оиди забони барномасозии мусосир
8. Намуди скалярӣ ва стандартии маълумотҳо
9. Табдилдии намуди маълумотҳо
10. Қиматбахшӣ, дохил ва хориҷкунӣ
11. Соҳти додашудаҳо ва алгоритмҳо
12. Протседура ва функсия дар забон
13. Протседураҳо ва функсияҳо бе параметр
14. Гузориши масъала ва хусусияти барномаҳо
15. Соҳтори динамикии маълумотҳо
16. Ташкили ҷудокуниҳо дар соҳтори динамикии маълумотҳо
17. Масъалаи ҷустуҷӯ дар массивҳои зиёди маълумот
18. Соҳтани барномаи бисёрмодулаи вилоғии забонҳои баландфароз

НОМГҮИ МАВЗӮҲОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ АМАЛИЙ

1. Барномасозӣ дар забони C++.
2. Омуҳтани насби Visual Studio 2010. Кор бо Visual Studio 2010.
3. Мағҳуми алгоритм. Шаклҳои алгоритм. Истифодаи шаклҳои алгоритм барои соҳтани блок-схема.
4. Конструксияҳои асосии алгоритм. Соҳтори барнома дар забони C++.
Омӯзиши соҳтори барномаҳои содда.
5. Воситаи дохилқунӣ-хориҷкунии барномасозии бъектнигаронидашуда дар C++: Cout, cin. Барномаи аввалин дар C++.
6. Алифбои забони C++. Додаҳо. Навъи додаҳои асосии забони C++.
Истифодабарии додаҳо дар барнома.
7. Тағйирёбанданаҳо дар забони C++. Доимиҳо дар забони C++. Истифодаи доимиҳо ва тағйирёбанданаҳо
8. Амалиёти табдилдии навъ(тип). Амалиёти муайянкунии андозаҳо. Истифодабарии функсияҳои стандартӣ.
9. Оператори мураккаб.
10. Операторҳои шартӣ. Оператори шартии if. Оператори мураккаб.
Операторҳои шартӣ. Оператори шартии if.
11. Оператори интиҳоб switch. Истифодаи оператори интиҳоб.
12. Операторҳои сиклӣ (даврӣ). Оператори for. Истифодаи оператори даврии for дар барномаҳо.
13. Оператори while.
14. Оператори do-while. Ҳалли масъалаҳо бо истифода аз операторҳои даврӣ.
15. Функсияҳо дар C++. Тарзи соҳтани прототипи функсияҳо. Истифодаи функсияҳо.

16.Интиқоли параметрҳо дар функция. Истифодаи аргументҳо.

АДАБИЁТ

1. Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. Начальный курс. Учебное пособие. -М.: «Нолидж», 1997. -616 с. |fe
2. Методы программирования. Учебное пособие. -М.: Вузовская книга. 1998. -280 с.
3. Эго Франк. Самоучитель Delphi 3: Пер. с англ. Киев.: Издательство «Диа Софт», 1998.-320 с.
4. Бабалова И.Ф. Сборник задач по структурному парограммированию. -М.: МИФИ, -2000. -124 с. ;
5. Павловская Т. А. С/C++. Программирование на языке высокого уровня. -СПБ. Литер, 2007. -461 с.
6. Шокиров Ф., Шамсов А., Самиев М. Асосҳои технологияҳои иттилоотии мусир, -Хучанд, ДДҲБСТ, 2005, 822 с.

Барномаи таълимӣ аз фанни «Системаи таъминоти барномавӣ»

САРСУХАН

«Системаи таъминоти барномавӣ» барои донишҷӯёни ихтисоси мошинҳои ҳисоббарор, системаҳо ва шабакаҳо, фанни зарурӣ буда, дар ташакулёбӣ ва маҳорату малакаи худфаъолиятии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси ихтисоси баланд мавқеи хос дошта, яке аз фанҳои ҳозиразамон ба ҳисоб меравад. Ин курс ба донишҷӯён мағҳумҳои асосии системаи таъминоти барномавиро меомӯзад.

МУҚАДДИМА

Мақсади омӯзиши ин фан баланд бардоштани донишӣ бунёдии донишҷӯён оид ба равандҳои таъмини системаҳои программагии мошинҳои ҳисоббарор, системаи комуникатсионӣ, шиносоӣ бо намудҳои асосии менечерҳои файлӣ мебошад. Бо тарзи васеъ ва чуқур омӯхтани таркиби системаҳои барономавӣ, муҳити техникии технологияҳои информатсионӣ, моделонии компьютерӣ ва забонҳои барномасозии ба он мувофиқ, системаи лоиҳакашии базаи маълумотҳо ва системаҳои умурии автоматикунонидашуда, интуллекти зеҳнӣ, истифодаи оқилонаи шабакаҳо дар музокира ва суҳбатҳо, семинарҳо, конференсу симпозиумҳо бениҳоят самсаранок мебошад.

Муқаддимаи фан. Вазифаи асосӣ ва мазмуни фан. Мақсад ва вазифаи фан.

Менечерҳои файлӣ. Norton Commander; имкониятҳои асосии Norton Commander, Far manager. Фармонҳои идоракуни лавҳаҳо. Фармони умумӣ. Фармони лавҳаи файлӣ. Сатри фармонҳо. Идоракуни файлҳо ва фармонҳои ёрирасон.

Лавҳаҳо. (Панелҳо). Лавҳаи файлҳо. Лавҳаи итилоотӣ. Дарахти бастаҳо. Лавҳаи аз назаргузаронии фаврӣ. Тағийирдиҳии мавқеи файл.

Менечери файллии Power Desk. Менечери файллии ДИСКО Командир. Барномаи Проводник (Роҳбалад). Ба кор даровардани барнома.

Кор бо файлу бастаҳо. Амалҳо бо гурӯҳи файлҳо. Намудҳои инъикоси файлҳо ва каталогҳо. Менюҳои асосии барномаи Проводник. Лавҳаи асосии Проводник.

Реестри системавии WINDOWS. Барномаи Regedit. Тахлили реестри системавӣ. Қисми HKEY_CLASSES_ROOT. Қисми HKEY_CURRENT_USER. Зерқисми Software. Қисми HKEY_LOCAL_MACHINE. Калидҳои конфигуратсия, калиди оҳанӣ. Реестри ба файли матнӣ навишташуда (экспортшуда).

Реестри WINDOWS XP. Барқароркунии реестр. Файлҳои намуди *.reg. Барномаи маҳсус барои реестр. Баъзе имкониятҳои реестр.

Таъминоти барномавӣ (ТБ, software). Маҷмӯи барнома, системаи ҳисоббарории иҷрошаванда. **ТБ**- қисми чудонашавандай системаҳои компютерӣ. Вай давоми васоити техники мантиқи мебошад. Маҷмӯи аниқи кори компютер аз тарафи ТБ барои он соҳташуда. Худ ба худ компютер дониши саҳехро дар ягон соҳаи татқиқот надорад. Ҳамаи ин дониш дар иҷрои барномаи ҷиддӣ дар компютер.

Синфиқунонии ТБ. Ҳамаи барномаҳои иҷрошаванда дар компютер шартан ба се намуд ҷудо кардан мумкин аст: барномаҳои амалӣ, барои истифодабарандагони кор таъминкунандай лозимаии бевосита иҷроиш;

Системаҳои барномаҳо: Барои идуракуни кори системаҳо хизматкунанда, иҷрокунандай функцияи гуногуни ёрирасон, масалан:

- идоракуни сарҷашмаҳои компютер;
- ташкили нусхай информацииҳои истифодашаванда;
- санчиши коршоямии васоитҳои компютер;
- додани маълумоту информатсия оид ба компютер ва ғайра.

Системаҳои барномавии асбобу анҷом. Раванди сабук намудани созиши барнома барои компютер. Таъминоти барномавӣ. Амалӣ. Системавӣ. Асбобу анҷомӣ.

ТБ амалӣ. Барномаҳои амалӣ- ин барномаи аниқи муайян, мусоид будани ҳалли ягон масъала дар сатҳи соҳаи проблемаи додашуда. Барномаҳои амалӣ ё автономии ё дар таркиби маҷмӯи барномаҳо ё ин ки дастаҳои истифода мешаванд, яъне масъалаи гузошта бе ёрии дигар бпрнома ҳал мешавад.

ТБ амалии бештар истифодашаванда: Муҳаррирӣ ҳуҷҷатҳо, протессорҳои ҷадвалӣ, системаҳои лоиҳақашии автоматиқунонӣ, муҳаррири графикӣ, системаҳои идоракуни хазинаи маълумотҳо, системаҳои интегратсиякуни (якҷоя кардан) ва ғайра.

Муҳаррирӣ ҳуҷҷатҳо. Ин барномаи амалии нисбатан вазеъ истифодашаванда. Онҳо имконияти нисбатан зуд ва қулай тайёр намудани ҳуҷҷатҳоро доранд нисбати мошина чопқунӣ. Муҳаррири матнӣ метавонад иҷрои функцияҳои гуногунро таъмин намоя.

Протессорҳои ҷадвалӣ. Ба худ вазоити қулайро барои гузаронидани ҳисоби бухгалтерӣ ва оморӣ дорад. Дар ҳар як даста садҳо функцияҳои математикӣ ва

алгоритмҳои омории коркарди додашуудаҳо мавҷуд. Инчунин барои алоқаи байни ҷадвалӣ, сохтан ва муҳаррири ҳазинаи додашуудаҳо васоити пуритидор мавҷуд мебошад.

Системаҳои лоиҳақашии автоматиқуонӣ. Дастан барномаҳо барои сохтани нақшаҳо, ихтироот ва ё ҳучҷатҳои технолоии 3D моделҳо хизматкунанда.

Муҳаррири графикӣ. Имкони сохтан ва муҳарири расмҳо аст. Дар ҳолати хусусӣ расмкашии ҳат, ҳати қаҷ, рангдигҳии соҳаи экран, ташкили навишти ширифтҳои гуногун ва гайра. Бисёрии муҳаррирҳо имкони коркарди тасвирҳоро бо ерии сканер гирифта мешавад. Намояндаи муҳаррири ӯ графикӣ барномаҳои Adobe Photoshop, Corel Draw.

Системаҳои якҷоякунӣ. Системаҳои идоракуни ҳазинаи маълумотҳо, протсесори ҷадвалӣ, муҳаррири матнӣ, системаҳои графики корӣ (хизматӣ) ва гайра. Ҳамаи компонентҳои системаҳои интегратсиякуни дорои интерфейси мураккаб, сабуккунандай омӯзиши корҳо бо онҳо. Намояндаи системаҳои якҷоякунӣ – дастан Microsoft Office ва монанди вай Open Office.

Барномаҳои системавӣ. Барномаҳои системавӣ дар якҷояги бо амалӣ барои иҷро ва идоракуни сарҷашмаҳои компьютери- протсесори марказӣ, хотира, доҳил ва хориҷкунӣ. Ин барномаҳои истифодаи умум, барои ҳамаи истифодабарандагони компьютер. Системаи таъминоти барномавӣ чунин коркард шудааст, ки компьютер метавонад барномаҳои амалиро сифатнок иҷро намояд.

Системаи таъминоти барномавӣ. Ба таъминоти барномавии ҳазинавӣ (base software), таъминоти барномавии хизматгузорӣ ва системаи оператсионӣ ҷудо мешавад. Таъминоти барномавии ҳазинавӣ - васоити дастан барномаҳои ҳурдтарини таъминкунандай кори компьютер. Дар ҳазинаи барномавӣ системаи оператсионӣ, лифофаи оператсионӣ (матнӣ ва графикӣ), системаи оператсионии шабакавӣ доҳил аст. Таъминоти барномавии хизматрасонӣ – барномаҳо ва маҷмӯи барномаҳо, ки васеънамои таъминоти барномаи ҳазинавӣ ва ташкилий муҳити кори истифодабарандаро қулай намудан – партовҳо. Системаи оператсионӣ – ин маҷмӯи системаи барномаҳои байниҳамалоқаманд, муайян кардани ташкили байниҳамамалӣ истифодабарандаро бо кампьютер ва иҷрои ҳамаи дигар барномаҳо.

НОМГӮИ МАВЗӰХОИ НАМУНАВИИ КОРҲОИ ЛАБОРАТОРИЙ

1. Лавҳаи файлҳо. Лавҳаи итилоотӣ. Даражти бастаҳо
2. Менечери файллии ДИСКО Командир. Барномаи Проводник (Роҳбалад)
3. Намудҳои инъикоси файлҳо ва каталогҳо
4. Барномаи Regedit. Таҳлили реестри системавӣ
5. Қисми HKEY_LOCAL_MACHINE
6. Маҷмӯи барнома, системаи ҳисоббарории иҷрошаванда
7. Барномаи маҳсус барои реестр. Баъзе имкониятҳои реестр
8. Раванди сабук намудани созиши барнома барои кампьютер
9. Қисми критикий.

10. Тағирибандадаҳои мухосирашуда.
11. Объектҳои синхронизатсияшудаи СО.
12. Сигналҳо. Идоракунни хотира.
13. Тақсимоти қисми муайяншудаи хотираҳо.

НОМГҮИ МАВЗҮҲОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ АМАЛӢ

1. Нақшакашии алгоритмҳои фишорӣ ва гайрифишорӣ.
2. Нақшакашии алгоритмҳо, дар асоси квантӣ.
3. Мултипрограммасозӣ дар асоси каниш.
4. Муайянкунӣ ва типҳои каниш.
5. Функцияҳои каниши диспетчери марказӣ дар мисоли Windows NT.
6. Даъватҳои системавӣ.
7. Қисми критикӣ.
8. Тағирибандадаҳои мухосирашуда.
9. Объектҳои синхронизатсияшудаи СО.
10. Сигналҳо. Идоракунни хотира.
11. Тақсимоти қисми муайяншудаи хотираҳо.
12. Тақсимоти қисми хотираҳои динамикӣ.
13. Қисмиҳои тағирибандадаҳо.
14. Тақсимоти фосилавӣ.
15. Хусусияти марҳалаи тараққиёти системаи омилии муосир.

АДАБИЁТ

1. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. СПБ: Питер, 2000
2. Пятибратов А. П., Гудыно Л.П., Криченко А.А, Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. –М.: Финансы и статистика, 2001
3. Мюллер Скотт Модернизация и ремонт ПК.-М: Издательский дом «Вильяме», 2003
4. Быстро и легко. Сборка, диагностика, оптимизация и апгрейд современного компьютера. -М.: Лучшие книги, 2002.
5. Корнеев В.В. Параллельные системы.-М: «Нолидж», 1999.
6. Берри Нанс. Компьютерные сети.-М.:Восточная книжная компания, 1996.
7. Белк Ю. Сети ЭВМ: протоколы, стандарты, интерфейсы. –М.: Мир, 1990.
8. Информатика: Учебник, 3-ье переработанное издание, под редакцией Н.В. Макаровой. –М.: Финансы и статистика, 2002.
9. Компьютерные системы и сети. Под редакцией В.П. Косырева и Л.В. Еремина. –М.: Финансы и статистика, 1999.
10. Лагутенко О.И. Модемы. Справочник пользователя. –СПБ.: «Лань». 1997
11. Курс лекций по дисциплине: «Системное программное обеспечение» Тюмень 2008

Барномаи таълимӣ

САРСУХАН

Яке аз маҷмуаи барномаҳои асоситарини компьютерҳои фардӣ ин «Системаҳои оператсионӣ (омилӣ)» ба шумор рафта, раванди корашон дар якҷоягӣ буда, кор ва фаъолияти яқуминдараваи компьютерҳо аз онҳо вобаста мебошад. Зоро дар набуди он компьютер танҳо як таҷхизоти техники ҳасту бас. Аз ин рӯ омӯзиш ва аз худ намудани кору фаъолияти системаҳои оператсионӣ, соҳтор ташкилдиҳандаҳои он аз тарафи донишҷӯён ба фоидай кор буда тақозои замон аст. Системаҳои оператсионӣ яке аз фанҳои асосии нақшай таълими ихтисоси мошинҳои ҳисоббарор, комплексҳо, системаҳо ва шабакаҳо ба ҳисоб меравад.

Дар замони ҳозира техника ва технология дар ҳолати рушду густариш мебошад ва ҳамарӯза системаҳои оператсионӣ такмил ва дигаргун шуда, системаҳои оператсионии нав ба нав (яъне системаҳои оператсионии серверӣ) баромада истиодааст, бинобар ин, масъалаи аз худ намудани системаҳои оператсионӣ низ ҳамчун як масъалаи мубрами рӯз ба ҳисоб меравад.

МУҚАДДИМА

Мақсади фан омӯзиши асосҳои соҳтани системаҳои оператсионӣ, компонентаҳои асосии он, алгоритми тадбиқи функцияҳои алоҳидай системаи оператсионӣ ва азхудкуни амалии коркарди элементҳои таъминоти барномавии системавӣ мебошад.

Вазифа ва функцияҳои СО, ресурсҳои (захираҳои) СО, ресурсҳои идоракунӣ. Наслҳои СО, тараққиёти СО-и муосир. Намудҳои СО: якпрограммӣ ва мультипрограммӣ, коркарди пакетии СО ва системаҳои вақтишуда, системаи вақтӣ; СО шабакавӣ, системаҳои бисёрпротсессора.

Концепсияҳои асосии лоиҳакашии СО. Вазифаҳо ва таркиби компонентаҳои асосии СО, Машинаи виртуалӣ, СО ҳамчун машинаи виртуалӣ. Лоиҳакашии мувофиқи иерархии бо СО. Технологияи объектӣ дар СО.

Мағҳуми протсесс (раванд). Протсесс ҳамчун системаи ягонаи декомпозитсионӣ. Протсессҳои паралелӣ: дараҷаи назорати паралелӣ ва псевдопаралеллии протсессҳо. Ҳолатҳои протсессҳо; диаграммаи ҳолати протсесс. Баҳои кори сифатноки СО. Масъалаи нигоҳдорӣ ва аз нав коркард.

Ичрои мултибарномасозӣ. Механизимҳои ичро, ҷудокунӣ, таснифӣ. Супервизор, системаҳо ва протсессори истифодакунанда.

Соҳтори марказии СО. Яdroи монолитӣ - таъриф, давъати система, ҷудокунӣ, интиқоли маълумотҳо (информатсияҳо) синхронизатсия, диаграммаи ҳолати протсессор-се ҳолати нигоҳдорӣ ҳангоми интиқоли маълумотҳо.

Банақшагирӣ ва диспетерикунӣ. Дараҷаи нақшагирӣ, нақшагир-нозим (диспетчер). Нақшагирии фанни: нақшагири бо омодагӣ ва гайриомодагӣ; интиҳоби бузургии квантӣ. Алгоритми нақшагирӣ: FIFO, RR, SJF, SRT, HNR, нақшагирии зинавӣ. Соҳти додашудаҳо барои протсессорҳо ва ресурсҳо.

Протессорҳои байниҳамамалшавандага. Проблемаи протессорҳои байниҳамамалкунандай синхронӣ -синхроникунонӣ, байниҳаминтиқолӣ, байниҳаммаҳкамшавӣ, протессси байни коммуникатсиягӣ. Протессорҳои тақсимот дар системаҳо. Несткунии протесдураи даъват- RPC.

Дастрасии монополӣ ва байниҳамхориҷкунӣ. Таъминоти дастрасии монополӣ дар тақсимоти ресурсҳо-байниҳамхориҷкунӣ: алгоритми Деккерера, тартиботи беохирӣ ва масъалаи интизории фаъол. Семафорҳо (чарофакҳо): таъриф, намудҳои семафор, мисолҳо. Синхронизатсия бо ёрии семафор. Мониторҳо: таъриф, мисолҳои манитор, буфери ҳалқагӣ, хонишӣ ва навиштӣ. Барномаҳои параллелӣ ва амалиёти байни ҳамии протессорҳо: рандев дар забони Ада. Синхронизатсияи ҳодисавӣ: мафҳуми ҳодисаи синхроникунонӣ. Протесси синхроникунонӣ дар системаи тақсимот.

Роҳгумӣ. Масъалаи пайдошавиироҳгумҳо, таъриф, анъанаҳои муосир. Намудҳои манбаҳо: манбаи такрор истифодашавӣ ва манбаҳои талаботи. Шарти пайдоишироҳгум. Усулҳои мубориза бар зиддироҳгум. Стратегияи Ханвендера. Методи редуксии граф. Гузориши ҳолати системаҳо дар самти граф. Гузориши граф, гузориши матритсавӣ, гузориш бо ёрии номгуи алоқавӣ. Алгоритмҳои доштанироҳгум. Усули доштани бавосита. Алгоритм бо мисолҳои татбиқкунӣ, ҳисоби интизорӣ. Алгоритми банкир-гузаришироҳгум. Коршоямии системаро нигоҳ доштан ва барқароркардан. Роҳгум дар система бо манбаи талаботӣ, хосиятҳои асосӣ, анаъанаҳои муосир. Роҳгум дар тақсимоти система.

Хотираи дараҳтӣ. Сатҳи дараҳтӣ. Идоракунии уфуқӣ (горизонталӣ). Масъалаи идораи хотира. Тақсимоти асосии хотира, масъалаи тақсимоти асосӣ хотира, хусусияти асосии хотира ҳамчун манбаи СО. Алгоритми тақсимоти хотира, асосӣ хотира, ҳимояи хотира.

Хотираи виртуалӣ. Ташкили хотираи саҳифавӣ. Ҷадвали саҳифа. Стратегияи идоракунии хотираи виртуалӣ. Шакли табдилдиҳии адресҳо. Маҷмӯи коргарон, таъриф, стратегияи маҷмӯи коргарон. Алгоритми «чойкунӣ»-и саҳифа, чойкунии саҳифаи тасодуфӣ, FIFO, LRU, 1FU, NUR, усули ҷуфтӣ алоқавӣ-андозаи саҳифа. Ташкили тақсимоти саҳифавӣ. Ташкили фосилавии хотираи виртуалӣ, табдилдиҳии адресӣ, ташкили ҷадвали фосилавӣ. Ташкили фосила-саҳифа, табдилдиҳии адрес, хусусияти тақсимот. Истифодаи колективии информатсия ва ҳимояи информатсия барои саҳифа, фосила ва фосила-саҳифаташкили хотира. Файлҳои нусхай дар хотира.

Системаи файллии СО. Мафҳуми файл, тавсифи файл, вазифа, функсияи системаҳои файлҳо, таркиби системаи файлҳо. Идоракунии файл, ташкили умумии системаи идоракунии файл. Намуди системаи файлӣ. Ташкили файлӣ мантиқӣ ва методи дастрас. Ташкили файлӣ физикиӣ, пайдарпай ҷойдиҳӣ, ҷойдиҳӣ бе истифодаи хосияти омехта, ҷадвали ҷойдиҳӣ. Амалиёт бо файл, ташкили дескрипторҳо, ташкил ва несткунӣ, кушодан ва пӯшидан. Файлҳои нусхавӣ. Системаи файллии дуруст, бехатар ва ҳимоядошта, идорашаванда.

Системаи файллии бутун. Системаи файллии тақсимотӣ, мисолҳои татбиқи системаҳои файлӣ, системаи файллии яксатҳа.

Воситаҳои идоракунӣ. Восоити физикӣ ва виртуалӣ. Идоракуни дохил - хориҷкунӣ, масалаи дохил - хориҷкунии система. Тарзҳои ивазкуни маълумотҳо, канали дохил-хориҷкунӣ, даромади рост ба хотира, нусхай хотира. Принсипҳои восоити идоракуни, восоити виртуалӣ. Барномаи дохил-хориҷкунӣ. Восоити тақсимкунанда, масъалаи истифодаи якҷоя, бехатар. Ҷудокунӣ, таснифӣ ҷудокунӣ, механизимҳои ҷудокунӣ. Соҳтор ва коркарди ҷудокунӣ. Драйвер, коркарди ҷудокунак, восоити драйверҳо, драйвер барои восоити новобаста, драйвери файлҳои система. Восоити рамзҳо. Восоити блокӣ.

НОМГӮИ МАВЗӰҲОИ НАМУНАВИИ КОРҲОИ ЛАБОРАТОРИ

1. Наслҳои СО, тараққиёти СО-и муосир
2. СО шабакавӣ, системаҳои бисёрпротессора
3. Вазифаҳо ва таркиби компонентаҳои асосии СО
4. Лоиҳақашии мувофиқи иерархии бо СО
5. Протесс ҳамчун системаи ягонаи декомпозитсионӣ
6. Ҳолатҳои протессҳо; диаграммаи ҳолати протесс
7. Механизимҳои иҷро, ҷудокунӣ, таснифӣ
8. Супервизор, системаҳо ва протессори истифодакунанда
9. Ядрои монолитӣ - таъриф, давъати система, ҷудокунӣ, интиқоли маълумотҳо
10. Соҳти додашудаҳо барои протессорҳо ва ресурсҳо
11. Масъалаи пайдошавии роҳгумҳо, таъриф, ањанаҳои муосир
12. Коршоямии системаро нигоҳ доштан ва барқароркардан.
13. Тақсимоти асосии хотира, масъалаи тақсимоти асосӣ хотира, хусусияти асосии хотира ҳамчун манбаи СО
14. Ташкили фосилавии хотираи виртуалӣ, табдилдиҳии адресӣ, ташкили ҷадвали фосилавӣ
15. Ташкили фосила-саҳифа, табдилдиҳии адрес, хусусияти тақсимот
16. Идоракуни файл, ташкили умумии системаи идоракуни файл
17. Ташкили файли физикӣ, пайдарпай ҷойдихӣ, ҷойдихӣ бе истифодаи хосияти омехта, ҷадвали ҷойдихӣ
18. Восоити тақсимкунанда, масъалаи истифодаи якҷоя, бехатар
19. Драйвер, коркарди ҷудокунак, восоити драйверҳо, драйвер барои восоити новобаста, драйвери файлҳои система

НОМГӮИ МАВЗӰҲОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ АМАЛИ

1. Боркуни системаҳои оператсионӣ ба компьютерҳои фардӣ
2. Windows – системаи оператсионии графикӣ
3. Системаҳои оператсионии серверӣ
4. Барномаҳои дохилишабакавӣ
5. Майдони системаҳои оператсионӣ серверӣ ва фаъолияти барномаҳои

фаъол

6. Ҷўркунни системаҳои оператсионӣ бе истифодаи систем.оператсионӣ
7. Фаъолияти барномаҳои фаъол дар майдони системаҳои опертсионӣ
8. Реестерҳои системаҳои оператсионӣ
9. Маълумот оиди системаҳои идоракунанда.
10. Пайвастагиҳои васоитҳои техникий
11. Системаҳои идоракунандаи барномавӣ
12. Роли реестерҳои системавӣ дар пайвастагиҳои техникии компьютерӣ
13. Системаҳои идоракунандаи шабакавӣ
14. Тақсимбандии системаҳои оператсионӣ дар байни шабакаҳои компьютерӣ
15. Компонентаҳои асосӣ ва серверҳои файллии шабакаҳои компьютерӣ
16. Маълумот оиди фарқияти байни системаҳои оператсионии оддӣ ва серверӣ

АДАБИЁТ

1. Дейтел Г. Введение в операционные системы. В 2-х томах, пер. с англ. -М.: Мир, 1987 г.
2. Кейслер С. Проектирование операционных систем для малых ЭВМ. Пер с англ. -М.: Мир, 1986 г
3. Krakovjak C. Основы организации и функционирования ОС ЭВМ. Пер. с фр. -М.: Мир, 1988 г.
4. Мэдник С., Донован Дж. Операционные системы. Пер. с англ. -М.: Мир, 1978 г.
5. Соловьев Г.Н., Никитин В.Д. Операционные системы ЭВМ. -М.: Высшая школа, 1989 г.
6. Ресурсы Microsoft Windows 95. В 2-х томах. Пер. с англ. -М.: Издат. отдел «Русская редакция» ТОО «Channel trading Ltd», 1996.
7. Основы современных операционных систем: Учеб. пособ. Зорин А.А., Коньков К.А., Пер Ю.С. и др. М.: МФТИ, 1998 г.
8. Шокиров Ф., Шамсов А., Самиев М. Асосҳои технологияҳои иттилоотии муосир, -Хучанд, ДДҲБСТ, 2005, 822 с.

Барномаи таълимӣ аз фанни «Ташкили мошинҳои электронии ҳисоббарор ва системаҳо»

САРСУХАН

Ташкили МЭҲ ва системаҳо - илми техникива комплексӣ буда, дар бораи воситаҳои ҳисобкунӣ ва коркарди иттилооти додашуда бо ёрии мошинҳои электронии ҳисоббарор, дар бораи равандҳои иттилоотии системаҳои техникий, системаҳои амалиётӣ, табиат, чомеа ва таърихи пайдоиши онҳо маълумот медиҳад. Мақсади омӯзиши фанни мазкур – иборат аз тайёр намудани мутахассисони оянда, ки омӯзонидан ва истифоданамоии воситаҳои техникию

барномавӣ, шаклҳои пешниҳод ва интиқоли информатсия, аз он ҷумла истифодаи дастаи барномаҳои оффисӣ, системаҳои амалиёти, ҳалли масъалаҳои соҳавӣ, роҳҳои соҳтани алгоритм ва асосҳои забонҳои барномасозӣ мебошад..

МУҚАДДИМА

Мақсади омӯзиши ин фан баланд бардоштани дониши хазинавии дошигӯён оид ба принсипҳои соҳтории мошинҳои ҳисоббарор (МҲ) ва шабака, системаи коммуникатсионӣ, шиносои бо намудҳои асосии онҳо мебошад.

Мошинҳои ҳисоббарор. Вазифаи асосӣ ва мазмуни фан. Мақсад ва вазифаи фан. Асосҳои информатсионӣ-мантиқии МЭҲ. Пешниҳоди информатсия дар МЭҲ. Системаҳои ҳисобӣ ва шакли пешниҳоди адад. Асосҳои созиши мантиқии МЭҲ. Барномавӣ идоракуни МЭҲ. Соҳтор ва намудҳои фармонҳо. Таркиби фармонҳои мошинӣ.

Принсипҳои умумии созиш ва архитектурҳои мошинҳо ҳисоббарор (МҲ). Соҳтори МҲ бо маркази идоракуни ва камбудиҳои он. Структураи МҲ бо идоракуни мутамарказӣ. Мураттабкуни модулӣ. Шоҳроҳои идоракуни дараҳтмонанд. Компонентаҳои асосии МЭҲ. Интерфейсҳо. Типҳои микропроцессорҳо. Соҳтори асосии физикии хотира (Таҷхизоти фаври ва доимии идоракуни хотира). Таҳкили матрисавии хотира. Структураи мантиқии хотираи асосӣ. Кэшхотираҳо. Системаҳои платаҳо: компонентаҳо ва архитектура.

Системаҳои ҳисоббарор. Системаҳои ҳисоббарор ва намудҳои онҳо. Архитектураи системаи ҳисоббарор. Соҳторҳои МКМД. Кластерҳо.

Принсипҳои созишҳои шабакаҳои ҳисоббарор. Тавсифномаи СҲ. Таснифи СҲ. Процессҳои амалии байниҳамамали идоракунӣ. Модели эталонии системаҳои оператсионии ҳисоббарор. Интиқоли ягон протоколҳои додашудаҳои дараҷаи паст.

Системами телекоммуникатсионӣ (СТК). Маълумоти асосӣ оид ба СТК. Алоқаи шаклӣ хаттӣ ва шабакаҳо. Модуликуни (модулишуда). Ҳимояи хатоӣ дар шабакаҳо. Кодмонӣ. Системаҳо бо алоқаи баръакс (чаппа).

СҲ локалӣ ва глобалӣ. Компонентаҳои асосии шабакаи локалӣ. Усулҳои дастрасӣ. Принсипҳои ташкили шабакаи глобалии Internet. Суроғабандӣ дар шабакаи Internet.

НОМГӮИ МАВЗӰҲОИ НАМУНАВИИ КОРҲОИ ЛАБОРАТОРИЙ

1. Асосҳои информатсионӣ-мантиқии МЭҲ
2. Системаҳои ҳисобӣ ва шакли пешниҳоди адад
3. Барномавӣ идоракуни МЭҲ
4. Соҳтори МҲ бо маркази идоракуни ва камбудиҳои он
5. Структураи МҲ бо идоракуни мутамарказӣ
6. Шоҳроҳои идоракуни дараҳтмонанд
7. Компонентаҳои асосии МЭҲ
8. Типҳои микропроцессорҳо
9. Соҳтори асосии физикии хотира (Таҷхизоти фаври ва доимии идоракуни

хотира)

10. Системаҳои платаҳо: компонентаҳо ва архитектура
11. Системаҳои ҳисоббарор ва намудҳои онҳо
12. Просессҳои амалии байниҳамамали идоракунӣ
13. Интиқоли ягон протоколҳои додашудаҳои дараҷаи паст
14. Системаҳо бо алоқаи баръакс (чаппа)
15. Компонентаҳои асосии шабакаи локалӣ
16. Принципҳои ташкили шабакаи глобалии Internet

НОМГӮИ МАВЗӰҲОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ АМАЛИЙ

1. Таърихи пайдоиши МЭҲ
2. Мағҳуми мошинҳои электронии ҳисоббарор
3. Асосҳои иттилоотӣ – мантиқии МЭҲ
4. Барномавӣ идоракунии МЭҲ
5. Соҳтор ва намудҳои фармонҳо
6. Таркиби фармонии мошинӣ
7. Принципҳои умумӣ ва архитектураи МЭҲ
8. Соҳтори МЭҲ бо маркази идоракунӣ ва камбузидҳои он
9. Структураи МЭҲ
10. Компанентаҳои асосии МЭҲ
11. Интерфейсҳо
12. Типҳои микропротессор
13. Барномаҳоистандартӣ
14. Истифодабарии протоколҳо
15. Бартарафқуниихатогиҳо дар система
16. Таъминоти бехатариидодаҳои компьютерҳо

АДАБИЁТ

1. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети.-СПБ.: Питер, 2000
2. Пятибратьев А.П., Гудыно Л.П., Кириченко А.А. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации.—М.: Финансы и статистика, 2001
3. Мюллер Скотт Модернизация и ремонт ПК. —М.: Издательский дом «Вильяме», 2003
4. Быстро и легко. Сборка, диагностика, оптимизация и апгрейд современного компьютера. -М.: Лучшие книги, 2002.
5. Корнеев В.В. Параллельные системы. —М.: «Нолидж», 1999.
6. Берри Нанс Компьютерные сети. —М.: Восточная книжная компания, 1996
7. Блек Ю. Сети ЭВМ: протоколы, стандарты, интерфейсы. -М.: Мир, 1990.
8. Информатика: Учебник, 3-ье переработанное издание, под редакцией Н.В. Макаровой -М.: Финансы и статистика, 2002.
9. Компьютерные системы и сети. Под редакцией В.П. Косырева и Л.В. Еремина. -М.: Финансы и статистика, 1999.
10. Лагутенко О.И. Модемы. Справочник пользователя. -СПБ.: «Лань».

1997.

11. Шокиров Ф., Шамсов А., Самиев М. Асосхой технологияҳои иттилоотии мусир, - Ҳучанд, ДДҲБСТ, 2005, 822 с.

Барномаи таълимӣ аз фанни «Хазинаи маълумотҳо»

САРСУХАН

Мақсади асосии фанни хазинаи маълумотҳо ва таъминоти бехатарии иттилоотии он – пешниҳод намудани тасаввуроти концептуалӣ оиди сохтани пойгоҳи додаҳо, системаҳои идорақунии пойгоҳи додаҳо (СИПД), моделҳои математикие, ки пойгоҳи додаҳоро маънидод менамояд, принсипҳои банақшагирии пойгоҳи додаҳо, таъмини бехатарии пойгоҳи додаҳо ва инчунин таҳлили истифодаи технологияҳо ҳангоми ба истифодаи додани СИПД. Ин фан ба донишҷӯ донишҳои таҳассусиро дар бораи СИПД, обьектҳои СИПД ва тарзҳои сохтани онҳо, сохтори манбаи додаҳо, моделҳои додаҳо, ташкил кардани коммуникатсия байни СИПД бо дигар барномаҳои компьютерӣ (вижуалий, оффисӣ, графикӣ, видеой ва аудиой), захиракунии маълумотҳо дар бораи ягон шахс ва бехатарии онҳоро меомӯзонад.

МУҚАДДИМА

Мақсади омӯзиши ин фан баланд бардоштани фанни бунёдии донишҷӯён оид ба модели сохтани хазинаи маълумот, сохтани хазинаи маълумот ва ҷадвали онҳо, истифодаи хазинаи маълумот мебошад.

Муқаддимаи фан. Мағҳум ва компонентаи хазинаи маълумот. Сабаб, таърихи пайдоиш ва пешрафти хазинаи маълумотҳо (ХМ), синфҳои ХМ.

Методологияи лоиҳакаши. Соҳаи навишти фаннӣ. Лоиҳакашии концептуалӣ. Мавҷудият ва вобастагии модел. Модели маълумотҳо, лоиҳакашии мантиқӣ. Системаи идорақунии ХМ ва функцияҳои асосии он. Лоиҳакашии физикӣ.

ХМ-и релятсионӣ. Муқаддима дар бораи ХМ релятсионӣ. Асосӣ алгебраи релятсионӣ (ҷадвалий). Муносибатҳо. Ҳосиятҳои фундаменталии муносибатҳо. Амалиёт дар муносибатҳо. Мӯътадилгардонии релятсионӣ. Модели маълумот. Системаи идорақунии релятсионии ХМ.

Ҳимоя ва истифодаи ХМ. Масъалаи асосии истифодаи ХМ. Яклюхтии ХМ. Бехатарии ХМ. Таъминоти боэътиборӣ ва коршоямии ХМ.

Забони SQL. Функцияҳои асосӣ ва коршоямии забон. Тарақиётӣ забони SQL. Стандартикунонии забон. Типҳои додашудаҳо. Васоити таърифи схемаҳо. Талаботи истифодаи ягонаи ҷадвал. Талаботи оптималӣ.

Истифодаи SQL ҳангоми барномасозии амалӣ. Ҷобаҷогузории SQL. Операторҳои муайянкунандай додашудаҳо, курсор. Ташкил ва тозакунии (несткуни) хазинаи ҷадвалий. Кор бо ҷадвалий релятсионии ХМ. Ташкили ҳимояи додашудаҳо бо ёрии SQL. Коркарди транзактсияҳо дар SQL.

Забони QBE. Васоити генератсияи талаботҳои MS Access. Истифодаи QBE барои

сохтани дархостхо дар интихоби додашуудаҳо (маълумотҳо).

Тақсимоти системаи идоракунии ХМ (СИХМ). Консепсияи асосӣ. Барнома ва камбудии тақсимоти СИХМ. Вазифа ва архитектураи тақсимоти СИХМ. Таъминоти соф дар тақсимоти СИХМ.

Роҳхати (тамоюли) лоиҳакаши СИХМ - объективӣ. СИХМ объективии нишонавӣ. Объекти релятсионии СИХМ. Барандагони маълумотҳо. Технологияи СИХМ.

Коркард ва барномаи ХМ. Архитектураи ХМ. Кор бо ХМ. Кор бо ҷадвалҳо. Индексҳо ва омор.

Барномасозӣ. Transact - SQL. Намудҳои маълумот. Server - 2000. Функцияи SQL. Гузориш, несткунӣ ва тағйирдиҳии маълумот. Интихоби маълумот. Нигоҳдорӣ. Истифодаи курсор.

НОМГӮИ МАВЗӰҲОИ НАМУНАВИИ КОРҲОИ ЛАБОРАТОРИЙ

1. Мағҳум ва компоненти хазинаи маълумот
2. Мавҷудият ва вобастагии модел.
3. Модели маълумотҳо, лоиҳакаши мантиқӣ
4. Асосӣ алгебраи релятсионӣ (ҷадвалий).
5. Ҳосиятҳои фундаменталии муносибатҳо
6. Системаи идоракунии релятсионии ХМ
7. Масъалаи асосии истифодаи ХМ
8. Таъминоти боэътиборӣ ва коршоямии ХМ
9. Функцияҳои асосӣ ва коршоямии забон
10. Талаботи истифодаи ягонаи ҷадвал
11. Ҷобаҷогузории SQL
12. Операторҳои муайянкунандай додашуудаҳо, курсор
13. Ташкили ҳимояи додашуудаҳо бо ёрии SQL
14. Коркарди транзактсияҳо дар SQL
15. Барнома ва камбудии тақсимоти СИХМ
16. Таъминоти соф дар тақсимоти СИХМ
17. СИХМ объективии нишонавӣ
18. Гузориш, несткунӣ ва тағйирдиҳии маълумот

НОМГӮИ МАВЗӰҲОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ АМАЛИЙ

1. Системаҳои иттилоотии гуногун ва сохтори додаҳои онҳо;
2. Таъминоти барномавии сипд ва аҳамияти онҳо;
3. Объектҳои сипд ва вазифаҳои онҳо;
4. Вазифаҳои равзанаи toolbox - сипд;
5. Ҷойигиркунонии сипд дар шабакаҳои компьютерӣ;
6. Пайвасткуни ҷадвалҳо, пойгоҳҳо ва алоқамандии пойгоҳ бо барномаҳои дигар;
7. Тахлилкуни зерменюҳои менюҳои сипд;
8. Яклухткуни хазинаи маълумотҳо;

9. Ҳалли масъалаҳои физикӣ дар муҳити microsoft access;
10. Ташкил кардани translator дар муҳити microsoft access;
11. Забони sql;
12. Типҳои додашудаҳо;
13. Архитектураи забони sql;
14. Ҳалли масъалаҳои математикий дар забони sql;
15. Ҳалли масъалаҳои физикӣ дар забони sql;
16. Ташкил намуди коммуникатсия байни фаннӣ;

АДАБИЁТ

1. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных. -6-е изд. Вильяме. 2000
2. Конноли Т., Бегг Л., Страchan А. Базы данных. Проектирование реализация и сопровождение. Теория и практика. -2-е изд. Вильяме. 2000. ЙӢӢЗ
3. Мамаев Е. Microsoft SQL Server 2000. СПб: БХВ - Петербург, 2002.
4. Документации Microsoft SQL Server 2000.
5. Толковый словарь по вычислительной технике. —М.: Издательский отдел «Русская редакция» ТОО «Channel trading Ltd», 1995.
6. Кириллов В.В. Основы проектирования реляционных баз данных: Учеб. Пособ. - СПб.: ИТМО, 1994.
7. Базы данных. Интеллектуальная обработка информации. Корнеев В.В., Гореев А.Ф. и др. -М.: Изд. Молгачева СВ., 2001.
8. Шокиров Ф., Шамсов А., Самиев М. Асосҳои технологияҳои иттилоотии мусир, - Хуҷанд, ДДҲБСТ, 2005, 822 с.

Барномаи таълимӣ аз фанни «Шабакаҳои мошинҳои электронии ҳисоббарор ва телекоммуникатсия»

САРСУХАН

Аз ду ва зиёда пайвастшавии компьютерҳо байни ҳам аз ҷиҳати физикӣ шабака номида мешавад. Шабакаҳои компьютерӣ ду намуд мешавад: шабакаҳои локалӣ-шабакаҳои хурд ва глобалий-калон. Шабакаҳои хурдро дар синфҳонаҳо, оффисҳо ва байни биноҳо мегузаронанд. Шабаки глобалий шабакаҳои калон ба монанди Интернет, почтаи электронӣ ва ғайра ба шумор мераванд. Дар замони ҳозира тарзи қулайи доду гирифти инфоматсияҳои гуногун-истифодаи шабакаи компьютерии умумиҷаҳонӣ-Интернет мавҷуд аст. Интернет ба истифодабарандагони худ имкониятҳои хеле калонро фароҳам меоварад.

МУҚАДДИМА

Мақсади омӯзиши ин фан баланд бардоштани фанни ҳазинавии донишҷӯён оид ба принсипҳои соҳтори мошинҳои ҳисоббарор (МҲ) ва шабака, системаи коммуникатсионӣ, шиносои бо намудҳои асосии он мебошад. Мутахассиси оянда дар соҳаи соҳтан, таҳқиқот ва истифодаи васоили техникаи ҳисоббарорӣ нишон диҳад, ки принсипҳои соҳторӣ ва архитектураи МҲ ва шабакаҳо аз қабулӣ пешниҳод оид ба ташкили кори шабакаҳо, истифодаи

асосҳои намудҳои шабакаҳои ҳисоббарорӣ иборат аст.

Шабакаҳои компьютерӣ. Интернет. Таърихи пайдоиш. Мазмун ва мақсади омӯзиши фан. Мафҳумҳои асосии фан. Структураи кори шабака. Шабака ва протокол. Намудҳои шабака.

Модели OSI. Сатҳи физикӣ, каналиӣ. шабакавӣ, нақлиётӣ, сеансӣ, пешниҳодӣ ва амалиӣ.

Мафҳумҳои асосии шабакавӣ. Стандарти IEEE 802. Протоолҳои шабакаи глобалиӣ. Протоколи SLIP ва PPP. Талаботҳои PPP ба сатҳи физикӣ. Шабакаи Frame Relay. Хатҳои T1 ва T3, ISDN, FNM. Ҳамҷоягии протоколҳо.

Таҷхизотҳои шабакавӣ. Такроркунанда. Пайвастқунак (мост). Комутаторҳо. Маршрутизатор. Шлюзҳо.

Модем. Ҳусусиятҳои таҷхизотии модем. Стандартҳои модем. Ҳосилнокии модем. Намудҳои модемҳо. Алоқаи асинхронӣ. Санчиши хатоӣ. Алоқаи синхронӣ. Протоколҳои асосии интиқоли синхронӣ.

Тарзҳои пайвастшавӣ ба Интернет. Пайвастшавӣ тавассути модем, ISDN, ADSL, хатҳои чудошуда, frfme relay, шабакаҳои телевизионии кабелӣ ва радиомодем.

Барномаҳои шабакавӣ. Системаҳои ҷустуҷӯи Интернет. Моҳияти мошинҳои ҷустуҷӯи Интернет. Каталогҳо ва мошинҳои ҷустуҷӯй. Ҷӯяндаҳои Runet. Системаи ҷустуҷӯи Rndex, Anopt ва англисӣ.

Барномаҳои PING, WinRoute. Идораи масофавӣ. Назорати интиқоли шабакавӣ. IP-маршрутизатори NAT. Прокси-сервер.

Воситаҳои ёрирасони кор бо сахифаҳои Интернет. ICQ. Radmin. Равзанаи асосии Radmin. Radmin дар ҳолати корӣ. Пайвастшавӣ бо компютери навбатии шабакаи локалиӣ.

IP – телефония. Асосҳои IP-телефония. Ломпютер ва компютер. Компютер ва телефон. Телефон ва телефон.

Намудҳои асосии пайвастшавӣ. Намуди «Телефон-хост - IP -шабака-хост-телефон», «Телефон-хост-IP -шабака-хост-АТС -телефон». Истфодаи хост барои муттаҳид намудани ду стансияи телефонии дар масофаи қалон воқеъбуда.

Почтаи электронӣ. Қуттиҳои муқаммали почта. Қуттиҳои почта бо дастрасшавӣ тавассути WWW. Қуттиҳои виртуалии почта.

НОМГӮИ МАВЗӰҲОИ НАМУНАВИИ КОРҲОИ ЛАБОРАТОРИЙ

1. Ҳусусиятҳои таҷхизотии модем
2. Протоколҳои асосии интиқоли синхронӣ
3. Пайвастшавӣ тавассути модем, ISDN, ADSL, хатҳои чудошуда
4. Системаҳои ҷустуҷӯи Интернет
5. Системаи ҷустуҷӯи Rndex, Anopt ва англисӣ
6. IP-маршрутизатори NAT. Прокси-сервер
7. Пайвастшавӣ бо компютери навбатии шабакаи локалиӣ
8. Компютер ва телефон. Телефон ва телефон
9. Намуди «Телефон-хост - IP -шабака-хост-телефон»

10.Истфодаи хост барои муттаҳид намудани ду стансияи телефонии дар масофаи калон воқеъбуда

11.Куттиҳои почта бо дастрасшавӣ тавассути WWW

12.Алоқаи асинхронӣ, санчиши хатогиҳ, алоқаи синхронӣ;

13.Тарзҳои пайвастшавӣ ба интернет;

14.Барномаҳои шабакавӣ;

15.Системаҳои чустучӯи int̄kn̄t;

16.Каталогҳо ва мошинҳои чустучӯй;

НОМГӮИ МАВЗӰҲОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ АМАЛӢ

1. Шабакаҳои компьютерӣ, интернет, таърихи пайдоиш. –

2. Структураи кори шабака, шабака ва протакол.

3. Намудҳои шабака;

4. Модели osi ва сатҳҳои он;

5. Стандарт ва мағҳумҳои асосии шабакавӣ;

6. Таҷҳизотҳои шабакавӣ;

7. Алоқаи асинхронӣ, санчиши хатогиҳ, алоқаи синхронӣ;

8. Тарзҳои пайвастшавӣ ба интернет;

9. Барномаҳои шабакавӣ;

10.Системаҳои чустучӯи int̄kn̄t;

11.Каталогҳо ва мошинҳои чустучӯй;

12.Барномаҳои ping, win̄out̄y;

13.Воситаҳои ёрирасони кор бо саҳифаҳои int̄kn̄t;

14.Ip-телефония.

15.Асосҳои ip-телефония;

16.Почтаи электронӣ. Куттиҳои мукаммали почта;

АДАБИЁТ

1. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. -СПБ.: Питер, 2000

2. Пятибратьев А.П., Гудыно Л.П., Кириченко А.А. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. -М.: Финансы и статистика, 2001

3. Мюллер Скотт Модернизация и ремонт ПК. —М.: Издательский дом «Вильяме», 2003

4. Быстро и легко. Сборка, диагностика, оптимизация и апгрейд современного компьютера. -М.: Лучшие книги, 2002.

5. Корнеев В.В. Параллельные системы. -М.: «Нолидж», 1999.

6. Берри Нанс Компьютерные сети. -М.: Восточная книжная компания, 1996

7. Блек Ю. Сети ЭВМ: протоколы, стандарты, интерфейсы. -М.: Мир, 1990.

8. Информатика: Учебник, 3-ье переработанное издание, под редакцией Н.В. Макаровой -М.: Финансы и статистика, 2002.

9. Компьютерные системы и сети. Под редакцией В.П. Косырева и Л.В. Еремина. —М.: Финансы и статистика, 1999.

10. Лагутенко О.И. Модемы. Справочник пользователя. -СПБ.: «Лань».

1997.

11. Шокиров Ф., Шамсов А., Самиев М. Асосҳои технологияҳои иттилоотии мусир, - Ҳучанд, ДДҲБСТ, 2005, 822 с.

Барномаи таълимӣ аз фанни «Усулҳои ҳимояи ахбори компьютерӣ»

САРСУХАН

Дар замони ҳозира техника ва технология дар ҳолати рушду густариш мебошад, бинобар ин, масъалаи ҳифзи иттилоот низ ҳамчун як масъалаи мубрами рӯз ба ҳисоб меравад.

Усулҳои ҳимояи ахбори компьютерӣ – донишҷӯёро бо роҳу воситаҳои замонавии ҳифзи иттилоот, методҳо шинос намуда, дикқати онҳоро ба нозукиҳои методҳои мусир ҷалб намуда, дараҷаи қасбии онҳоро боло мебардорад ва онҳоро ҳамчун мутахассиси соҳаи ҳифзи иттилоот омода мекунад.

МУҚАДДИМА

Мақсади омӯзиши ин фан баланд бардоштани донишӣ бунёдии донишҷӯён оид ба графикаи компьютерӣ, шиносои бо таҷхизотҳои графикии мусирӣ графикаи компьютерӣ мебошад.

Мақсаду фазифаҳои фан, пайдоиш ва марҳилаҳои асосии рушду инқишифӣ он
Мағҳумҳои асосии фан ва нақши онҳо; Истифодаи амалҳои алгебравӣ дар криптографияи мусир; Методҳои мусири рамзгузорӣ; Методҳои рамзгузорӣ бо калидҳои кушода;

Методҳои гуногуни криптографӣ ва хусусиятҳои асосии онҳо. Калидҳои кушода ва моҳияти онҳо. Алгоритми диффи-ҳеллман. Каналҳои алоқа ва намудҳои он. Имзоҳои электронӣ-рақамӣ ва истифодаи онҳо дар методҳои мусири ҳифзи иттилоот;

Хатҳои қачи элиптикӣ ва истифодаи онҳо дар криптография. Нақши забонҳои барномасозӣ ва технологияҳои информатсионӣ дар криптография. Функцияҳои стандартӣ ва гайристандартии дар криптографияи мусир истифодашаванда ва хусусиятҳои асосии онҳо. Амалишавии методҳои криптографии гуногуни мусир ва истифодаи онҳо дар амалия;

Нақши хеш-функцияҳо дар криптография. Аҳамияти усули фейстал дар ҳифзи иттилоот. Усулҳои рамзгузорӣ ва рамзкушӣ дар методи des.

НОМГӮИ МАВЗӰҲОИ НАМУНАВИИ КОРҲОИ ЛАБОРАТОРИЙ

1. Истифодаи амали ба дараҷабардорӣ дар криптография
2. Методҳои мусири рамзгузорӣ
3. Методҳои гуногуни криптографӣ ва хусусиятҳои асосии онҳо
4. Имзоҳои электронӣ-рақамӣ ва истифодаи онҳо дар методҳои мусири ҳифзи иттилоот
5. Хатҳои қачи элиптикӣ ва истифодаи онҳо дар криптография

6. Функцияҳои стандартӣ ва ғайристандартии дар криптографияи муосир истифодашаванда ва хусусиятҳои асосии онҳо
7. Истифодаи амали ба дараҷабардорӣ дар методҳои муосир
8. Барномасозии методҳои муосири рамзгузорӣ
9. Истифодаи алгоритми диффи-ҳеллман
- 10.Имзоҳои электронӣ-рақамӣ ва истифодаи онҳо дар методҳои муосири ҳифзи иттилоот
- 11.Истифодаи методҳои муосири криптографиро
- 12.Имзоҳои электронӣ-рақамӣ ва истифодаи онҳо дар методҳои муосири ҳифзи иттилоот
- 13.Нақши забонҳои барномасозӣ ва технологияҳои информатсионӣ дар криптография
- 14.Усулҳои рамзгузорӣ ва рамзкушӣ дар методи des
- 15.Аҳамияти усули фейстал дар ҳифзи иттилоот

НОМГӮИ МАВЗӰҲОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ АМАЛИ

1. Мафхумҳои асосии фан ва нақши онҳо;
2. Истифодаи амалҳои алгебравӣ дар криптографияи муосир;
3. Методҳои муосири рамзгузорӣ;
4. Методҳои рамзгузорӣ бо калидҳои кушода;
5. Методҳои гуногуни криптографӣ ва хусусиятҳои асосии онҳо;
6. Калидҳои кушода ва моҳияти онҳо;
7. Алгоритми диффи-ҳеллман;
8. Каналҳои алоқа ва намудҳои он;
9. Имзоҳои электронӣ-рақамӣ ва истифодаи онҳо дар методҳои муосири ҳифзи иттилоот;
- 10.Хатҳои качи элиптикӣ ва истифодаи онҳо дар криптография;
- 11.Нақши забонҳои барномасозӣ ва технологияҳои информатсионӣ дар криптография;
- 12.Функцияҳои стандартӣ ва ғайристандартии дар криптографияи муосир истифодашаванда ва хусусиятҳои асосии онҳо;
- 13.Амалишавии методҳои криптографии гуногуни муосир ва истифодаи онҳо дар амалия;
- 14.Накши хеш-функцияҳо дар криптография;
- 15.Аҳамияти усули Фейстал дар ҳифзи иттилоот;
- 16.Усулҳои рамзгузорӣ ва рамзкушӣ дар методи DES.

АДАБИЁТ

1. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. -СПБ.: Питер, 2000
2. Пятирбратов А.П., Гудыно Л.П., Кириченко А.А. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. -М.: Финансы и статистика, 2001
3. Мюллер Скотт Модернизация и ремонт ПК. —М.: Издательский дом «Вильяме», 2003

4. Быстро и легко. Сборка, диагностика, оптимизация и апгрейд современного компьютера. -М.: Лучшие книги, 2002.
5. Корнеев В.В. Параллельные системы. -М.: «Нолидж», 1999.
6. Берри Нанс Компьютерные сети. -М.: Восточная книжная компания, 1996
7. Блек Ю. Сети ЭВМ: протоколы, стандарты, интерфейсы. -М.: Мир, 1990.
8. Информатика: Учебник, 3-ье переработанное издание, под редакцией Н.В. Макаровой -М.: Финансы и статистика, 2002.
9. Компьютерные системы и сети. Под редакцией В.П. Косырева и Л.В. Еремина. —М.: Финансы и статистика, 1999.
10. Лагутенко О.И. Модемы. Справочник пользователя. -СПБ.: «Лань». 1997.
11. Шокиров Ф., Шамсов А., Самиев М. Ассоцхой технологияҳои иттилоотии мусир, - Ҳучанд, ДДҲБСТ, 2005, 822 с.

Барномаи таълимӣ аз фанни “Ассоцхой назарияи идоракунӣ”

САРСУХАН

Ассоцхой назарияи идоракунӣ – фаннест, ки назарияи идоракунии автоматҳо принципҳои умумии соҳтани системаҳои идоракунии автоматикӣ ва усулҳои таҳқиқотии онҳоро меомӯзад.

Идоракунӣ яъне таъсире, ки ба объект расонида мешавад. Бо мақсади дастрас намудани мақсади муайян. Мақсади асосии назарияи идоракунӣ истифодабарии дониш оиди системаҳои автоматикунонидашуда дар амал ҳангоми лоиҳакаши истехсолот ба кор даровардан ва истифодабарии системаҳои автоматикии идоракунӣ мебошад.

Фанни таълимии назарияи идораи автоматӣ (НИА) (системаи барномасозии Matlab) як фасли кибернетикаи техникист, ки объекти таҳқиқи он системаҳои идоракунии автомати (СИА)-и гуногун мебошанд; принципҳои соҳтани системаҳои идоракунии автоматӣ ва қонуниятҳои асосии процессҳои онҳоро меомӯзад. Дар аввал НИА ҳамчун назарияи танзими автоматӣ (НТА) такмил ёфта, яке аз фаслҳои механикаи назариявӣ ва техникӣ ба шумор мерафт.

Дар нақшаҳои таълимии ихтисосҳои 40020100- Мошинҳои ҳисоббарор, комплексҳо, системаҳо ва шабакаҳои факултети физика мақоми фанни ҳатмиро қасб карда, дар ташаккулёбии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландхтисос мавқеи яке аз фанҳои асосӣ (базавӣ)-ро ишғол намудааст. Ҳангоми тадриси он маълумот дар бораи моҳият ва амали гардидан қонуниятҳои системаи барномасозӣ, усулҳои истифодаи операторҳои ва мураттабкуни системи барномасозӣ, ва тартибидиҳи ва таҳрири масъалаҳои ба раванди физики вобастабуда дар системаи барномасозии Matlab пешкаш карда мешаванд.

МУҚАДДИМА

Мақсади омӯзиши фан ташкили бунёди методологи барои замана гузории

тавсифоти назариявӣ - системавии масъалаҳо дар курсҳои оянда мебошад. Мутахассиси оянда дар соҳаи соҳтан, таҳқиқот ва истифодаи васоили техникаи ҳисоббарорӣ нишон диҳад, ки идоракунӣ вобаста аз қабул, интиқол ва коркарди информатсия буда, системаи автоматикунӣ ва идоракунӣ дар асоси базаи мошинаҳои ҳисоббарор, комплексҳо, системаҳо ва шабакаҳо, ки масъалаи фундаменталии назарияи идоракунӣ ба монанди масъалаи таҳлил ва ташкили ҳисоб, коркарди додашудаҳо, ҳалли қабулшуда мебошад.

Мафҳумҳои умумӣ оид ба идоракунӣ ва системаи идоракунӣ. Мафҳуми «объекти идоракунӣ», «мақсади идоракунӣ», «протсесси идоракунӣ», «алоқаи баръакс (чаппа)», «системаи динамикӣ». Намуди идоракунӣ дар соҳаҳои гуногуни фаъолияти инсон, идоракунии автоматӣ ва системаи автоматикунӣ, дар фаъолияти иҷтимоӣ. Системаи идоракунии иерархӣ (дараҳтӣ), автоматӣ ва автоматикии системаи идоракунӣ, автоматикунioni комплексии истехсолӣ. Мақоми васоити техникаи ҳисоббарор дар автоматикунии дараҷаҳои гуногун. Принципи идоракунӣ ва соҳти система. Информатсия ва идоракунӣ. Аз руи алломат ва намуди сигнали информатсияҳо, алгоритмҳо, энергия таснифи системаи идоракунӣ. Идоракунӣ бо даври маҳдуд ва кушод. Принципи идоракунии омехта (комбинированный). Мисоли соҳтани системаи идоракунӣ. Системаи якченака ва бисёрченака. Системаи идоракуни чудошуда, соҳторӣ дараҳтмонанд. Системаи адаптивӣ.

Модели хаттӣ ва тавсифоти системаи идоракунӣ. Модели дохил-хориҷ (даромад-баромад): муодилаи дифферентсиалиӣ; функсияи гузаронанда; тавсифоти муваққатӣ ва басомадӣ. Табдилдиҳии шакли модели даромад-баромади пешниҳодшуда. Модели даромад-холат-баромад-системаи муодилаҳои дифферентсиалиӣ дар шакли ҳолати фазоӣ. Соҳтани мадели даромад-баромад бо системаи муодилаҳои дифференсиалиӣ ва бо муодила дар шакли ҳолати фазоӣ. Модели системаи идоракунӣ бо соҳти кушоди сабаби-натиҷавӣ: соҳти схемавӣ; графи сигналҳо. Табдилдиҳии (шакли модели пешниҳодшуда бо соҳторӣ кушода. Соҳтани модели дохил-хориҷкунии система бо соҳторӣ кушода. Татбиқи пайдарҳамии қоиди эквивалентии табдилдиҳии графҳо. Формулаи Мэзон. Соҳтани модел бо соҳторӣ кушод дар модели дохил-хориҷкунӣ. Соҳтани модел дар шакли ҳолати фазоӣ бо муодилаи дифферентсиалии тартиби n-ум. Соҳтани схемаи соҳторӣ бо функсияи интиқолӣ. Модели сатҳӣ.

Таҳлили системаи идоракунии хаттии бефосила. Масъалаи таҳлил. Таҳлили устуворӣ: устуворӣ нисбат ба шартҳои аввала, устувории дохил-хориҷкунӣ. Критерияи устуворӣ. Устувории системаи намуди соҳторӣ-бесарҳадӣ, яксарҳадӣ. Системаи идоракунии инвариантии намуди соҳторӣ. Системаи идоракунии ҳиссунанда (ҳассос). Сифатнокии дараҷаи системаи идоракунӣ: решавӣ(радикалӣ), интегралӣ, басомадӣ. Системаи идоракуни назоратӣ ва идоравӣ. Критерияи идоракунии алгебравӣ ва назоратӣ. Принципи дуалӣ. Истифодаи МЭҲ барои таҳлили системаи хаттӣ.

Синтези бефосилаи системаи хаттии идоракунӣ. Гузориши масъалаи синтез,

мақсад, критерия, маҳдудият. Синтези параметрӣ, сохторӣ, топологӣ. Зинаҳои асосии синтези системаи идоракунӣ. Методҳои синтез дар соҳаи ҷисмӣ бо критерияи квадратии интегралӣ. Синтези системаи идоракунии параметрӣ. Масъалаи вектории оптималӣ. Мисоли ҳисоби системаи идоракунӣ. Истифодаи МЭҲ ҳангоми лоиҳакашии системаи идоракунӣ.

Масъалаи умумии идоракунии рақамӣ. Тараққии умумии критерияи техникӣ ва назарияи идоракунии рақамӣ. Роҳҳои истифодаи микропротессорҳо ва микро-МЭҲ дар системаи идоракунӣ. Асосҳои истифодаи МЭҲ ба сифати васоити идораи системаи идоракунӣ. Мисолҳои идоракунии рақами дар масштаби вақти ҳақиқӣ (реалиӣ). Тарзи навишти рақамҳои система ва методи умумии таҳқиқи онҳо ва лоиҳакашӣ.

Навишти математикӣ ва асосҳои ҳисоби разамӣ дар системаи идоракунӣ. Гуногуни системаи идоракунии рақамии гайрихаттӣ. Ҳисоби омории системаи рақами. Манбаъи хатоӣ, вобаста бо дараҷаи квантӣ. Таҳлили ҳосияти системаи динамикӣ бо дараҷаи квантӣ дар асоси методи гармоникии мувозинат (баланс). Истифодаи муҳити фазои фазовӣ барои таҳқиқӣ системаи идоракунии рақамӣ. Масъалаи навишт ва таҳқиқӣ рақамии система бо назардошти квантии вақт. Модели дискретии системаи рақами. Шакли пешниҳоди оператори системаи дискретӣ ва ҳусусиятҳои истифодаи онҳо. Ҳусусияти таҳлили ҳосияти системаи динамики бо квантikuнӣ дар вақт. Алгоритми идоракунии дискретӣ ва татбиқи барномавии онҳо бо системаи рақамӣ.

НОМГӮИ МАВЗӰҲОИ НАМУНАВИИ КОРҲОИ ЛАБОРАТОРИЙ

1. Мағҳуми «объекти идоракунӣ», «мақсади идоракунӣ»
2. идоракунӣ дар соҳаҳои гуногуни фаъолияти инсон
3. идоракунии автоматӣ ва системаи автоматикунонӣ
4. автоматикунонии комплексии истеҳсолӣ
5. Информатсия ва идоракунӣ
6. Модели дохил-хориҷ (даромад-баромад)
7. Модели системаи идоракунӣ бо соҳти кушоди сабаби-натиҷавӣ
8. Соҳтани модели дохил-хориҷкуни система бо сохторӣ кушода
9. Соҳтани модел бо сохторӣ кушод дар модели дохил-хориҷкунӣ
10. Масъалаи таҳлил. Таҳлили устуворӣ
11. Устувории системаи намуди сохторӣ-бесарҳадӣ, яксарҳадӣ
12. Системаи идоракунии назоратӣ ва идоравӣ
13. Критерияи идоракунии алгебравӣ ва назоратӣ
14. масъалаи синтез, мақсад, критерия, маҳдудият
15. Синтези системаи идоракунии параметрӣ
16. Тараққии умумии критерияи техникӣ ва назарияи идоракунии рақамӣ

НОМГӮИ МАВЗӰҲОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ АМАЛИЙ

1. Муқаддимаи фан ва мағҳумҳои асосӣ. Максаду вазифаҳои фан;
2. Назарияи идоракунӣ чист. Фанни назарияи идоракунӣ объект ва усулоҳои

татқиқоти он.

3. Усули асосии назарияи идоракунии автоматики;
4. Таърихи мухтасари асосҳои назарияи идоракунӣ. Мафҳумҳои асосии асосҳои назарияи идоракунӣ;
5. Схемаи принсиалии идоракунии автоматикунонӣ;
6. Таъсири математикии системаҳои идоракунии автоматики.;
7. Дастгоҳҳо фармондиҳанда, дастгоҳи ченкунӣ;
8. Объекти идоракунӣ, функцияи гузариш;
9. Гиреҳҳои намунавӣ, гиреҳҳи тақвиятдиҳанда, гиреҳи деркунанда;
- 10.Схемаҳои соҳторӣ ва функцияҳои интиқолӣ, соҳтан ва тағирии схемаҳои соҳторӣ, элементҳои схемаҳои соҳторӣ;
- 11.Устувории системаҳои идоракунӣ, устувории критерияи гурвитс;
- 12.Устувории критерияи михайлов, устувории критерияи найквиста;
- 13.Вақт (динамикаҳо) ва зичи характеристикии системаҳои хаттии идоракунии автоматики;
- 14.Баъзе фармонҳои control system toolbox – и системаи matlab;
- 15.Варианти мисолҳо оид ба функцияҳои гузариш дар системаи matlab, таҳқиқи ҷузҳои динамикии типи характеристикии динамики;
- 16.Устувории системаҳои муодилаҳои хаттӣ, моделсозии математикий ва компьютерӣ дар таҳлили масъалаҳои интиқолии фанни асосҳои назарияи идоракунӣ;

АДАБИЁТ

1. Ерофеев А.А, Теория автоматического управления: Учебник для вузов. СПб.: Политехника, 1998 г.
2. Алексеев А.А., Имаев Д.Х., Кузьмин Н.Н., Яковлев В.Б. Теория управления: Учебник для вузов. Спб. Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 1999 г.
3. Анализ и синтез систем управления / Д.Х.Имаев и др. Спб, Гданьск, Сургут, Томск: Информ. Изд. Центр Сургут. Гос ун-та, 1998 г.
4. «Автоматика и телемеханика» РАН. М.: «Наука» , 1998 г.
5. Шокиров Ф., Шамсов А., Самиев М. Асосҳои технологияҳои иттилоотии мусоир, - Ҳуҷанд, ДДҲБСТ, 2005, 822 с.

Барномаи таълимӣ аз фанни «Интерфейсхои васоити перефейрӣ»

САРСУХАН

Фанни таълимии интерфейси васоитҳои перефейрӣ дар нақшаҳои таълимии ихтисосҳои мошинҳои ҳисоббарор, комплексҳо, системаҳо ва шабакаҳо фанни ҳатмиро қасб карда, дар ташаккулёбии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландихтисос мавқеъи яке аз фанҳои асосӣ (базавӣ)-ро ишғол

намудааст. Ҳангоми омӯзиши фанҳои дар боло зикргардида донишҷӯён дар бораи пешрафти илми технологияи информатсионии замони мусир, шиносой бо таҷхизотҳои технологияи компьютерии замони мусир, кор бо интерфейси васоитҳои переферији дихилӣ ва берунӣ ва шабакавии компьютер, кор бо системаи амалиётӣ, кор бо забонҳои барномасозии савияи баланд (аз ҷумла визуалий ва консолӣ) ва ғайраҳо маълумот пайдо мекунанд. Фанни мазкур пешрафти илми технологияи информатсионии замони мусирро, ки талаботҳои фанни додашуда мувофиқат мекунад, меомӯзад. Ҳусусияти ба ҳуд хоси интерфейси васоитҳои переферији баланд бардоштани савияи дониши донишҷӯён оид ба таҷхизотҳои технологияи замони мусир мебошад.

МУҚАДДИМА

Фанни «интерфейси васоитҳои перефериј» - пешрафти илми технологияи информатсионии замони мусирро, ки талаботҳои фанни додашуда мувофиқат мекунад, меомӯзад. Ҳусусияти ин фан аз он иборат мебошад, ки ҳангоми омӯзиш ба баланд бардоштани савияи дониши донишҷӯён оид ба таҷхизотҳои дохилӣ, берунӣ ва шабакавии технологияи замони мусир мусоиданкунанда аст. Дар ҳуд воситаҳои ҳифзи иттилоотро (нуқтаи назарияи криптографияро) низ дар бар гирифта метавонад.

Ҳангоми омӯзиши фанни интерфейси васоитҳои переферији компьютер дида баромадан мумкин аст, ки онҳо чӣ гунаанд, кадом вазифаро ичро мекунанд ва чӣ гуна ба компьютер алақамагнӣ доранд.

Барои боз ҳам ҳаматарафа ва амиқ омӯхтани фанни интерфейси васоитҳои переферији компьютер донишҷӯёро зарур аст, ки фанҳои информатика, асосҳои барномасозӣ, барномаҳои графикӣ, математика, физика, геометрия, биология, криптография, усулҳои бехатарии иттилоот, шабакаҳои компьютерӣ, истифодабарии компьютерҳои фардӣ ва технологияи инноватсиониро бо як маҳорати баланди эҷодӣ истифода карда тавонад.

Интерфейси васоитҳои перефериј – фаннест, ки дар раванди таълим ба донишҷӯён мағҳумҳои асосии таҷхизотҳои технологияи компьютерии замони мусир, кор бо интерфейси васоитҳои переферији дихилӣ ва берунӣ ва шабакавии компьютер, кор бо системаи амалиётӣ, кор бо забонҳои барномасозии савияи баланд (аз ҷумла визуалий ва консолӣ) ва ғайраҳо меомӯзад, пайдоиш, рушду инкишофи он ва роҳу воситаҳои таъмин намудани онро ба воситай шабакаҳои компьютерӣ дар бар мегирад. Интерфейс як "сарҳади умумӣ" байни системаҳои инфиродӣ мебошад, ки тавассути он онҳо

таъсироти дутарафа мерасонад; маҷмӯи воситаҳо ва қоидаҳое, ки таъсири мутақобилаи системаҳои алоҳидаро таъмин мекунанд (масалан, шахс, таъминоти барномавӣ, таъминоти таҷхизотӣ шабакавии компютерӣ, таълимоти масофавӣ ва ғайра).

Мақсад ва вазифаҳои фанни васоитҳои переферӣ. **Мақсад ва функсияҳои корҳои лаборатории васоитҳои переферӣ.** Барои боз ҳам ҳаматарафа ва амиқ омӯхтани фанни интерфейс донишҷӯёро зарур аст, ки фанҳои информатика, асосҳои барномасозӣ, барномаҳои графикӣ, математика, физика, геометрия, биология, криптография, усулҳои бехатарии иттилоот, шабакаҳои компютерӣ, истифодабарии компютерҳои фардӣ ва технологияи инноватсиониро бо як маҳорати баланди эҷоди истифода карда тавонад.

Мафҳуми "интерфейс". Интерфейс, пайдоиш ва рушду инкишофи он ва роҳу воситаҳои таъмин намудани онро ба воситай шабакаҳои компютерӣ меомӯзад. Интерфейс як "саҳади умумӣ" байни системаҳои инфиродӣ мебошад, ки тавассути он онҳо таъсироти дутарафа мерасонад; маҷмӯи воситаҳо ва қоидаҳое, ки таъсири мутақобилаи системаҳои алоҳидаро таъмин мекунанд (масалан, шахс, таъминоти барномавӣ, таъминоти таҷхизотӣ шабакавии компютерӣ, таълимоти масофавӣ ва ғайра).

Тасниф ва хусусиятҳои дастгоҳҳои периферӣ. **Дастгоҳҳои периферии компютерӣ.** **Намудҳои дастгоҳҳои периферӣ.** Дар замони ҳозира техника ва технология дар ҳолати рушду густариш қарор дорад, бинобар ин, масъалаи таъминоти интерфейси инсон ва мошин як мафҳуми васеъест, ки ҳалҳои муҳандисиро дар бар мегирад, ки ҳамкории оператори инсонро бо мошинҳое, ки ў идора мекунанд, таъмин мекунанд, ки ҳамчун як масъалаи мубрами рӯз ба ҳисоб меравад.

Диски саҳт. Диски қайиш ин таҷхизоти ҳифзкунандае мебошад, ки барои нигоҳ доштани аҳбор ва аз як компютер ба компютери дигар кӯҷонидани аҳбор хизмат мекунад. Дискҳое низ мавҷуданд, ки онҳоро ZIP дискҳо меноманд. Функсияи кории ZIP дискҳо бо функсияи кории дискҳои қайиш як мебошад. Танҳо як фарқият дорад, яъне ҳаҷми зиёд дорад. Ҳаҷми ZIP дискетаҳо аз 1Гб то якчанд Гб баробар аст. Ин гуна дискҳоро барои сабти мусиқӣ истифода мебаранд.

Соҳтани калкулятори муҳандисӣ. Ҳангоми соҳтани калкулятори муҳандисӣ барнома Visual Basic –ро истифода менамоем. Ҳангоми соҳтани калкулятори муҳандисӣ аз операторҳои ин забони барномасозӣ истифода менамоем.

Контроллерҳои (адаптерҳо) вориду баромад. Дар МЭҲ пайваст кардани DB ба интерфейси сатҳи система (интерфейси ворид-баромади хост (ИВБ хост)) бевосита гузаронида намешавад, балки бо ёрии контроллёри маҳсус мебошад. Вақте ки якчанд DB ба як контроллер пайваст карда мешаванд, хизматрасонӣ бо навбат анҷом дода мешавад ва ба контроллер вазифаҳои иловагӣ барои

мультисплекс таъин карда мешавад. Дар истилоҳоти мусосир чунин контроллерро адаптер (адаптер дастгоҳо барои пайваст кардани дастгоҳҳо бо усулҳои гуногун мебошад) номидан мумкин аст. Чунин контроллер (адаптер), чун қоида, аз се қисмҳо иборат аст: қисми интерфейс, ки пайвастшавиро ба шинаи хости интерфейси вориду баромад; қисми интерфейс, ки пайвастшавиро ба хатҳои хурд ё перифериии интерфейси вориду баромад таъмин менамояд; қисми функционалӣ, ки гуфтушунидҳои протоколии ин интерфейсҳо ва як қатор дигар вазифаҳоро таъмин мекунад.

Монитор. Монитор таҷхизоте мебошад, ки барои дар экрани худ тасвир кардани ахбори компьютерҳои фардӣ хизмат мерасонад. Ду меъёри кори бо мониторҳо ҷой дорад: меъёри матнӣ (меъёри кор бо рамзҳо ва матнҳо); меъёри графикӣ (меъёри кор бо нуқтаҳои хурдтарини «Пикселҳо», ки имкон медиҳад расму графикаҳо тасвир карда шаванд). Воҳиди ахбории ба экран баровардашаванди меъёри графикӣ ин нуқтаҳои алоҳидай экран-пиксел мебошад, ки он имкон медиҳад расму графикҳои гуногун кашида шавад. Намудҳои гуногуни мониторҳо мавҷуданд, ки аз якдигар аз ҷиҳати имкониятҳои худ ва рангҳо фарқ мекунанд.

Клавиатура. Клавиатураи КФ аз таҳтаҳаи ҳамвори тугмачадор иборат мебошад. Ин гуна клавиатура, клавиатураи оддӣ аст. Баъзеи клавиатураҳо гурӯҳи тугмачаҳои маҳсуси мултимедӣ доранд. Клавиатураи КФ барои ба КФ доҳил кардани фармонҳо, маълумотҳо пешбинӣ шудааст. Бе ин таҷхизот бо КФ кор кардан номумнкин аст.

Муайянқунии символҳои коди криптографии клавиатура.

Миш. Мушак – ин таҷхизоти ёрирасони идоракунии программаҳои компьютери мебошад. Қисми зиёди истифодабарии программаҳои хозира бо мушак ичро карда мешавад. Мушак одатан аз ду тугмача ва як чарҳак (ролик) иборат аст: тугмачаи чап; тугмачаи рост; чарҳак.

Алоқамандии барномаҳо бо дастгоҳҳои периферӣ. Дастгоҳҳои коркарди графикҳо. Таҷхизоти системаи вориду баромад метавонад ба интерфейсҳои сатҳи система (хости интерфейси вориду баромад) ва интерфейси вориду баромади периферӣ ё хурд пайваст карда шавад. Таъмини барномаҳои компьютерӣ аз як қатор ҷузъҳо иборат аст: таъминоти барномаҳои амалӣ, драйверҳои дастгоҳ, драйверҳои система, модулҳои пайванди динамикӣ, BIOS. Ин ҷузъҳо дорои имконоти гуногуни мутақобила бо дастгоҳҳо буда, таркиби қисмҳои истифодаи ҷузъҳо аз системаи оператсионӣ вобастаанд.

Принтер- (идоракунии воситаҳои хориҷкунӣ). Ташкил кардани принтерҳо.

Кор бо сканер. Барои нусхабардории ахборҳои матнӣ ва графикӣ аз рӯи қоғаз ва ба хотираи компьютер равон кардани онҳо хизмат мекунад. Сканер (scanner) – таҷхизотест, ки ба таври худкор иттилооти матниву графикиро аз қоғаз ба компьютер доҳил менамояд. Вай саҳифаҳои матниро низ ҳамчун расм

аксбардорй мекунад. Компьютер бо ёрии системаи барномаҳои маҳсус аломатҳои матн ва ҷузъҳои расму графикҳои тавассути сканер дохилшударо мешиносад ва кор карда мебарояд. Сканерҳои ҳозиразамон ҳатто матнҳои дастнависро низ ба компьютер дохил карда метавонанд.

Суратгираки рақамӣ. Барои гирифтани расмҳои гуногун ва ба хотираи компьютер равон кардани онҳо хизмат мекунад. Суратгираки ададӣ барои нигоҳдоштани расмҳои гирифташуда хотираи маҳсус дорад, ки онро «модул память» меноманд, ки дискҳои маҳсуси дурушти ғунҷоишашон на он қадар қалон дорад. Барои суратҳои дар хотираи суратгирак бударо ба хотираи КФ нусхабардорй намудан суратгиракро бо воситаи портҳои USB бо КФ пайвастан лозим аст.

Плоттер. Плоттер – таҷхизоти графиксоз буда, барои дар коғаз ва лӯлаҳои полиэтиленӣ тасвир намудани расм, навиштаҷот ва графику нақшаҳои компьютерй хизмат мерасонад. Плоттерҳои аввалин бо қалам ва ранг кор мекарданд. Ҳоло онҳо ба мисли чопгарҳо дар шаклҳои рангпошандагӣ ва лазерӣ истеҳсол карда мешаванд.

Дигитайзер. Дигитайзер низ таҷхизоти графиксоз аст, валие вай барои ба компьютер дохил намудани тасвири эҷодшудаистода хизмат мерасонад. Дигитайзерро планшети графикӣ низ мегӯянд. Ин саҳтафзор ҳам ба мисли плоттер бештар дар СХЛ - системаҳои худкори лоиҳакаши мавриди истифода қарор дода шудааст. Аз он рассомон низ ҳангоми кашидани расму манзараҳои табиат (пейзажҳо) васеъ истифода мебаранд. Яке аз ҳусусиятҳои дигитайзер дар он аст, ки ҳангоми бо ёрии он кашидани расм координатҳои нуқтаи ҷорӣ ба таври худкор ба компьютер дохил мегарданд.

Модули системаи ROM BIOS. Модули системаи ROM BIOS (System ROM BIOS) дастгирии барномавии иттилооти стандартии дастгоҳҳои компьютерӣ, конфигуратсияи дастгоҳҳои аппаратӣ, ташхис ва даъвати боркунаки системаи оператсиониро таъмин мекунад.

Модули системаи ROM BIOS асосан ба татбиқи мушаххаси платай системаи компьютер вобаста аст, зоро маҳз ўбояд тамоми микросхемаҳои чипсети платай системаи барномарезӣ кунад.

Хотира – доимӣ ва фаврӣ. Кор бо BIOS. Дар компьютерҳои фардӣ ширкати IBM PC ва инчунин дар ҳамаи компьютерҳои фардӣ, хотираи доимӣ яъне BIOS - ҷой дода шудааст ва онро дар вақти соҳтани платай асосӣ дар микрочипҳои маҳсус дохил мекунанд. Аз рӯи қоида маълумотҳои BIOS-ро истифодабарандай компьютерҳо дигаргун карда наметавонад.

НОМГӮИ МАВЗӰҲОИ НАМУНАВИИ КОРҲОИ ЛАБОРАТОРИЙ

1. Мағҳуми "интерфейс"
2. Интерфейс, пайдоиш ва рушду инкишофи он
3. Интерфейс як "сарҳади умумӣ" байни системаҳои инфиродӣ
4. Тасниф ва ҳусусиятҳои дастгоҳҳои периферӣ

5. Дастьгоҳҳои переферии компьютерӣ
6. Интерфейси истифодабаранда - маҷмӯи барномаҳо
7. Дастьгоҳҳои перифериро аз рӯи табдилдиҳии иттилоот
8. Функцияи кории ZIP дискҳо бо функцияи кории дискҳои қайиш
9. Ҳаҷми ZIP дискетаҳо аз 1Гб то якчанд Гб баробар
10. Фотокамераи рақамӣ. Плоттер. Дигитайзер.
11. Модули системаи ROM BIOS.
12. Хотира – доимӣ ва фаврӣ. Модем ва факс-модем. Картай овозӣ.
13. Кор бо дискҳо.
14. Ташкил кардани дискҳо.

15. Платай асосӣ- «Материнская плата», Шина,

НОМГӮИ МАВЗӰҲОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ АМАЛӢ

1. Мақсад ва вазифаҳои фанни васоитҳои перефериӣ.
2. Мақсад ва функцияҳои корҳои лаборатории васоитҳои перефериӣ.
3. Мағҳуми "интерфейс". Дастьгоҳҳои переферии компьютерӣ.
4. Намудҳои дастьгоҳҳои перефериӣ.. Сохтани калкулятори муҳандисӣ.
5. Контроллерҳои (адаптерҳо) вориду баромад. Монитор. Клавиатура. Миш.
6. Сохтани калкулятори муҳандисӣ.
7. Алоқамандии барномаҳо бо дастьгоҳҳои периферӣ. Дастьгоҳҳои коркарди графикҳо. Принтер- (идоракуни воситаҳои хориҷкунӣ). Ташкил кардани принтерҳо.
8. Фотокамераи рақамӣ. Плоттер. Дигитайзер.
9. Модули системаи ROM BIOS.
10. Хотира – доимӣ ва фаврӣ. Модем ва факс-модем. Картай овозӣ.
11. Кор бо дискҳо.
12. Ташкил кардани дискҳо.
13. Платай асосӣ- «Материнская плата», Шина,
14. Сохтани таҷҳизоти шабакавии кросовер- CROSS-OVER(тайёр намудани кросовер- cross-over) ва.
15. Кор бо портҳои флешкарта.
16. Винчестер. Дисковод ва воситаҳои ҳифзи он.

АДАБИЁТ

1. Горнец Н.Н. ЭВМ и периферийные устройства. Устройства ввода-вывода: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Н.Н.Горнец, А.Г.

- Рощин. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 224 с.
2. Павлов Виктор Александрович П12. Периферийные устройства ЭВМ Учебное пособие: Часть 1 СарФТИ, Саров, 2001 -231 с.: ил.
 3. Молодяков С.А. ЭВМ и периферийные устройства. Часть I. Основы организации ЭВМ. Учебное пособие. СПб.: СПбГПУ, 2012.- 367 с.
 4. Мамойленко С.Н., Молдованова О.В. ЭВМ и периферийные устройства: Учебное пособие. – Новосибирск: СибГУТИ, 2012. – 106 с.
 5. Пешков, А. Т. Периферийные устройства : учеб.-метод. пособие / А. Т. Пешков, А. С. Кобайло. – Минск : БГУИР, 2010. – 103 с. : ил. ISBN 978-985-488-453-0.

Барномаи таълимӣ аз фанни «Моделсозӣ»

САРСУХАН

Моделсозӣ - фаннест, ки протsesҳои гуногуни табиат ва ҷомеа бо методҳои моделсозии математикии ҳодисаҳои физикӣ омӯхта мешаванд. Беҳтарин методҳои моделсозӣ бо истифодаи компьютер аз он иборат мебошад, ки протsesҳои мураккаб, ғайриҳаттӣ, стоҳастикӣ (эҳтимолӣ) омӯхта мешаванд. Масаълаҳое, ки ба воситаи муодилаҳои дифференсиалий ифода карда мешаванд, бо методҳои гуногуни математикаи ҳисоббарор ба воситаи алгоритм ифода карда мешаванд. Барои ҳал намудани ин гунна масаълаҳо алгоритм боя ғон забони барномасозӣ навишта мсешавад ва ба воситаи компьютер ҳал карда мешавад, мошинҳои ҳисоббарор имконият медиҳанд, ки муодилаҳои мураккаби дифференсиалий, ки ҳалли аналитикии онҳо бо методҳои аналитикӣ ёфта намешаванд, ба воситаи методҳои ҳисоббарор ба намуди рақами ёфта шавад. Муодилаҳои ғайриҳаттии физикаи математикӣ дар аксарият ҳолат бо методҳои аналитикӣ кор карда намешаванд ва ҳалли онҳо танҳо ба воситаи методҳои моделсозӣ ёфта мешаванд. Дигар гурӯҳи масаълаҳо, ки танҳо ба воситаи методҳои моделсозӣ кор карда мешаванд, ин масаълаҳои стоҳастикӣ ё ин ки эҳтимолӣ мебошанд. Ин гунна масаълаҳо барои тасвири системаҳои стоҳастикӣ системаҳое, ки иборат аз шумораи калони элементҳо ва барои тасвири системаҳои квантӣ истифода бурда мешаванд. Барои ҳалли ин гунна масаълаҳо моделсозии стоҳастикӣ бо истифодабарии методи Монте-Карло кор карда мешавад. Воситаҳои барномасозии ҳозиразамон ва воситаҳои визуализатсия имконияти додани натиҷаҳои моделсозӣ дар экрани компьютер медиҳанд. Тарқиёти техникаи компьютер аз он имконият медиҳад, ки тарҳрезӣ дар вақти реалий гузарад ва ба шакли ҷаҳони виртуалӣ дидар шавад.

МУҚАДДИМА

Моделсозӣ, тадқиқи объектҳои маърифат аз руи модели онҳо; сохтан ва омӯхтани моделҳои ашё ва ҳодисоти воқеӣ (системаҳои зинда ва ғайри зинда,

сохтмони мұхандисай, протессҳои мұхталифи физикй, математикй, химияй, биологй, ичтимой) ва объектҳои сохташаванда (барои муайян ва аниқ кардани характеристикаҳои онҳо ва ғайра) мебошад.

Модесозй — тадқиқи ягон ҳодиса, протесс ё худ системаи объектҳо бо роҳи сохтан ва омӯхтани моделҳои онҳо. Моделонй яке аз асоситарин котегорияҳои дениш аст. Вобаста ба характеристи тадқиқоти физикй, математикй, электрикй, кибернетикй, ичтимой, биологй, лингвистй ва ғайра мешаванд.

МАҚСАДИ ОМӮЗИШИ ФАН

Ҳалли масъалаҳои илмй мусир ва ба воситаи технологияҳои ҳозиразамони ҳисоббарорй моделсозии онҳо рӯз аз рӯз диққати олимони соҳаҳои гуногуни илмро бисёртар ҷалб карда истодааст. Тасдиқи ин гуфтаҳоро дар рушди босуръати технологияҳои иттилоотии ҳисоббарор ва барномаҳои гуногун барои онҳо дидан мумкин аст. Махсусан, нақши системаҳои барномасозии мусирро бояд қайд кард, ки онҳо барои моделсозй ва барномасозй ба хотири ҳал намудани масъалаҳои дараҷаҳои гуногуни душвориятдоштаи илми имрӯза бисёртар истифода мешавад. Ҳалли аксар масъалаи математикй ва физикй ба воситаи яке аз системаҳои мусири моделсозй ва барномасозй ҳал карда мешаванд.

MATLAB- ВОСИТАИ БЕҲТАРИНИ МОДЕЛСОЗӢ

Дар замони мусир технологияҳои иттилоотӣ ва таъминоти барномавии онҳо бо як суръати ниҳоят баланд инкишоф ёфта истодаанд, ки барои ҳалли масъалаҳои гуногуни чомеа имрӯза равона шудаанд. Системаи MATLAB низ яке аз чунин системаи мусир ба ҳисоб рафта, барои барномасозй ва тарҳрезии соҳаҳои гуногуни илм, аз ҷумла, физика, математика, иқтисодиёт ва ғ. сохта шудааст.

Системаи MATLAB (Matrix Laboratory) истехсоли ширкати амрикоии MathWorks ба ҳисоб рафта, соли 1970 сохта шудааст. Вай аз шумораи зиёди барномаҳои маҳсус, ки имконияти ҳал намудани масъалаҳои гуногуни математикй ва техникиро аз соҳаҳои гуноугни илм медиҳанд, иборат аст. Элементи асосии он – ядрои системаи MATLAB мебошад. Дар иловагӣ ба он система қариб 60-пакети фармонҳоро (бо номи «Toolboxes») доро аст, ки мувофиқ ба қисмҳои гуногуни математика, физикаи математикй, лоиҳасозӣ, алоқа, иқтисодиёт, омор ва ғайраҳо мебошад. Система доимо такмил ёфта истодааст. Версияҳои нави система такрибан ҳар якуним сол ба истифода мебарояд.

Системаи MATLAB аз маҷмӯи пакетҳои Curve Fitting Toolbox, Optimization Toolbox, Partial Differential Equation Toolbox, Statistics Toolbox, Symbolic Math Toolbox ва ғ. Иборат аст. Дар он намунаҳои сохтани барномаҳои сатҳи душвориашон гуногун дига шудааст, ки ин намунаҳо метавонанд, ҳамчун

дастур барои машғулиятҳои амалӣ истифода шаванд ва бо системаҳо ва таҳриргарҳои матни гуногун, аз он ҷумла бо Microsoft Word мувофиқ карда шаванд.

MATLAB чист?

MATLAB – ин забони барномасозии барои ҳисобу китобҳои техниқӣ бисёр қулай мебошад. Вай ҳисобкунӣ, визуализатсия ва барномасозӣ дар муҳити қулай, ки дар он ҷо масъала ва ҳалли он дар шакли наздик ба математика аст, дар бар мегирад. Намудҳои истифодабарии MATLAB - ин:

- Ҳисобу китобҳои математикӣ
- соҳтани алгоритмҳо
- тарҳрезӣ (моделсозӣ)
- таҳлили маълумотҳо, таҳқиқ ва визуализатсия
- графикаи илмӣ ва муҳандисӣ
- коркарди барномаҳо, аз ҷумла соҳтани интерфейси графикӣ

MATLAB – ин системаи интерактивӣ аст, ки дар он элементҳои асосии маълумотҳо, массив мебошад. Ин имконият медиҳад, ки масъалаҳои гуногуни бо ҳисобкуниҳои техниқӣ алокаманд, ҳал карда шаванд. Асосан он масъалаҳое, ки дар онҳоматритсаҳо ва векторҳо истифода мешаванд, нисбат ба барномаҳои дар забонҳои барномасозии «Си» ва «Фортан» навишташуда якчанд маротиба тез ҳисоб карда мешаванд.

Калимаи MATLAB маъни лабораторияи матритсавӣ (matrix laboratory)-ро дорад.

Дар MATLAB нақши асосиро гурӯҳи маҳсуси дастаи барномаҳо, ки “toolboxes” ном доранд, ичро мекунанд. Онҳо барои бисёр истифодабарандагони MATLAB хеле зарур мебошанд, чунки имконияти омӯхтан ва истифодаи усулҳои маҳсусро медиҳанд. Toolboxes – ин маҷмӯи ҳаматарафаи функцияҳои MATLAB (М-файлҳо) мебошад, ки имконият медиҳад, масъалаҳои маҳсус ҳал карда шавад. Toolboxes барои коркарди сигналҳо, системаҳои идоракунӣ, шабакаҳои нейронӣ, моделсозӣ, оморӣ ва ғайраҳо истифода мешавад.

МУҲИТИ MATLAB

Ин дастаи асбобҳое мебошад, ки бо онҳо барномасоз кор мекунад. Вай дар ҳуд воситаҳо барои идоракуни тағиیرёбандаҳо дар муҳити кории MATLAB, дохил-хориҷкунии додаҳо (маълумот), инчунин соҳтор, тафтишкунӣ ва тағиирдиҳии М-файлҳо ва зербарномаҳои MATLAB-ро дарбар мегирад.

НОМГӮИ МАВЗӰҲОИ НАМУНАВИИ КОРҲОИ ЛАБОРАТОРИЙ

1. MATLAB – ин забони барномасозии барои ҳисобу китобҳои техниқӣ
2. MATLAB – ин системаи интерактивӣ
3. Соҳтани графики функцияҳои яктағиیرёбанда дар системаи координатай декартӣ.

4. Сохтани графики функцияҳои яктағийирёбанда дар системаи координатай қутбӣ.
5. Графикӣ сеченака. Ороиши графикҳои функцияҳо.
6. Графикҳои ҳавакаткунанда (аниматсия).
7. Сохтори идоракунӣ ва функцияҳо.
8. Операторҳои дохилкунии ададҳо ва рамзҳои ададӣ.
9. Оператори шартӣ. Оператори бwhile (давр бо шарт).
10. Табдилдиҳии аффинӣ ва координатаҳои якчинса.
11. Тасвири вектори нуқта – нуқта.
12. Ҳосилкунии хати ғафс.
13. Бартараф намудани бӯисми ноаёни тасвир. Рангдиҳӣ.
14. Ташкил ва инъикоси чисмҳои полигоналӣ.
15. Объекти навъи Patch ва хусусияти он.
16. Рангкунии объекти навъи Patch.

НОМГӮИ МАВЗӰҲОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ АМАЛӢ

1. Мафҳумҳои асосии системаи Matlab. Таърихи пайдоиши MATLAB. Муҳити MATLAB. Массив. Тағийирёбандаҳои индексдор.
2. Матритсаҳо. Амалҳои арифметикиӣ ва мантиқӣ. Истифодаи функцияҳои элементарии математикиӣ.
3. Сохтани графики функцияҳои яктағийирёбанда дар системаи координатай декартӣ. Сохтани графики функцияҳои яктағийирёбанда дар системаи координатаи қутбӣ.
4. Сохтани графики функция дар интервали додашуда.
5. Диаграммаҳои сатҳӣ. Диаграммаҳои сутунии ҳаҷмӣ. Диаграммаҳои даврии сатҳӣ ва ҳаҷмӣ.
6. Графикӣ сеченака. Ороиши графикҳои функцияҳо.
7. Графикҳои ҳавакаткунанда (аниматсия).
8. Сохтори идоракунӣ ва функцияҳо. Операторҳои дохилкунии ададҳо ва рамзҳои ададӣ.
9. Оператори шартӣ. Оператори bwhile (давр бо шарт).
10. Оператори даврии for. Оператори switch. M – файлҳо. Мавзуи 11. Объектҳои графикӣ ва хосиятҳои онҳо. Объекти root. Объекти figure. Объекти Axes
12. Объекти Line. Объекти Rectangle. Объекти Text. Объекти Image. Ҷӯстуҷӯйи
13. Табдилдиҳии аффинӣ ва координатаҳои якчинса. Тасвири вектори нуқта – нуқта. Ҳосилкунии хати ғафс. Бартараф намудани бӯисми ноаёни тасвир. Рангдиҳӣ.
- Мавзуи 14. Ташкил ва инъикоси бсатҳҳои каҷхатта. Навъи обекти surface ва хусусияти он. Инъикоси сатҳи суроби симин. Инъикоси сатҳҳои рангкардашуда. Аз нуқтаи назарияи идоракунӣ. Интиҳоби алгоритми визуализатсия. Рангкунии сатҳҳо. Сохтани хати сатҳӣ.
15. Ташкил ва инъикоси чисмҳои полигоналӣ. Объекти навъи Patch ва

хусусияти он. Рангкунии объекти навъи Patch.

16. Нишон бдодани тасвир дар як сатҳ. Шафаяияти сатҳ. Объектҳо.

АДАБИЁТ

1. Ҷӯраев Ҳ.Ш., Муминов Ҳ.Ҳ. Технологияи барномасозӣ (Муҳити барномасозии Matlab). – Душанбе: “ЭР - граф”, 2021, - 268 с.
2. Поршнев С.В. Компьютерное моделирование физических процессов в пакете MATLAB. М., Горячая линия – Телеком, 2003 г.;
3. Мараҷабов С.И., Наджмиддинов А.М. Системаи MATLAB. – Душанбе : ДМТ. – 2015. – 100с.
4. Потемкин И.Г. Инструментальные средства Matlab 5x. – М.:Диалог МИФИ.- 2001.-324 с.

Барномаи таълимӣ аз фанни «Схемотехника»

САРСУХАН

Барномаи таълими аз фанни ««Схемотехника» Дар ташакули фанҳои техникӣ накши муҳимро мебозад, ва дар навбати худ яке аз фанҳои асосии касби ба ҳисоб рафта, донишҷӯёро ба омузиши фанҳои техники наздиқ намуда онҳоро ба технологияи замонави ва ба принсипи кори асбобҳои электрони шинос менамояд. Дар раванди омузиши фанни мазкур донишҷӯён имконият доранд ки технологияҳои нимноқили ки дар асбобҳои электронӣ ва маҳсус дар техникаҳои компьютерӣ истифода мешаван моҳияти онҳоро ва принсипи кори онҳоро аз худ намоянд. Фанни мазкур бо фанҳои электроника, радиотехника ва электротехника алоқаи наздиқ дорад.

МУҚАДДИМА

Фанни схемотехника дар инкишофи равияҳои муҳталифи илмӣ ёрӣ расонида, дар муттаҳидсозии силсилаи илмҳо нақши муҳим мебозад. Омӯзиши фанни мазкур ба мутахассисони оянда барои хубтару мукаммалтар омӯхтани нозукиҳои касби худ имконият фароҳам меорад. Дар натиҷаи омӯзиши фанни мазкур мутахассисони оянда имконият пайдо мекунанд, ки дар соҳаи илму техника ва техникую технологияи компьютери корҳои самаранокро ба роҳ гузоранд. **Фанни таълимии схемотехника** дар нақшай таълимии ихтисоси мошинҳои ҳисоббарор, система ва шабакаҳо мақоми фанни ҳатмиро касб карда, дар ташаккулӯбии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландихтисос мавқеи яке аз фанҳои асосӣ (базавӣ)-ро ишғол намудааст. мақсад ва вазифаҳои асосии фанни мазкур аз он иборат аст: Роли фанни мазкур ва истифодабарии тенологияи компьютери дар хочагии халқ, мағҳумҳои асосии схемотехника, омузиши сигналҳои импулси, омузиши схемаҳои васли ва принсипиали, истифодаи асбобҳои электровакуми ва нимноқили дар техникаи электрони . Дар асоси аз

худ намудани фанни таълими донишчӯ бояд мазмуни мафҳумҳои асосии шиддат ва ҷараёнро шарҳ дода тавонад, аз руи ихтисоси хатмкардашуда дар муассисаҳои давлати ва хусуси кор карда тавонад, методикаи схемаҳои электрониро истифода барад, ҳамчун мутахасис дар ширкату корхонаҳо лоиҳаҳои нави техникиро пешниҳод намояд, асбобҳои техникии электрониро истифода барад, ҳизматрасонии техникаҳои компьютериро аз худ намояд, мавҷудияти намудҳои асосии схемотехникаро донад, механизми онҳоро схемаҳои электрониро пурра аз худ намояд, тарзи истифодабарии системаҳои нави электрониро ба роҳ гузорад, схемаҳои принсиалии онҳоро бояд омузад, дар бораи схемаҳои васли ва принсиалии бояд маълумоти кофи дошта бошад.

Истифодаи асбобҳои электровакуми дар техникаи ҳисоббарор. Маълумоти умуни дар бораи асбобҳои электровакуми. Истифодабарии асбобҳои вакуми дар компютерҳои наслҳои яқум. Тавсифҳои техникии асбобҳои электровакуми. Шиносои бо пентод, тетрод, триод. Камбудии асбобҳои электровакуми дар наслҳои яқуми МЭҲ.

Истифодаи асбобҳои нимнокили дар техникаи ҳисоббарор. Маълумоти назарияви дар бораи асбобҳои нимнокили. Истифодабарии асбобҳои нимнокили дар компютерҳои наслҳои дуюм ва панҷум. Характеристикаҳои техникии асбобҳои нимнокили. Шиносои бо резистор, диод, транзистор. Бартарии асбобҳои нимнокили дар наслҳои яқум ва панҷуми МЭҲ.

Маълумоти умуни дар бораи фанни мазкур. Тарақиёти илму техника дар соҳаи электроникии тибби. Моҳияти фанни назарияи занчири барки. Маълумоти умуни дар бораи фанни мазкур. Роли электротехника дар хочагии ҳалқ. Мақсад ва вазифаҳои асосии фан.

Мафҳум дар бораи занчириҳои электрики. Одитарин намуди занчири электрики дар схема. Ҷараёни якфаза. Мафҳуми ҷараёни доими ва тағирёбанд. Маълумоти умуни дар бораи одитарин пайвасти занчири барки дар схема. Ҳисоби элементҳои электрики дар занчири барки.

Маълумот дар бораи ҷараёни якфази тағирёбанд. Истифодаи ҷараёни якфаза дар техникаҳои барқи-техники. Маълумот дар бораи басомади кории асбобҳои техники.

Қонуни Ом барои қитъаи занчири. Мафҳум дар бораи қонунои Ом барои қитъаи занчири. Ҳалли мисолҳо доир ба формулаи Ом барои ёфтани шиддати номаълум дар схема. Тадқиқи стенди лаборатори. Чен кардан муқовимати электрики дар занчири барки.

Ҳалли мисолҳо оид ба муқовимати электрӣ. Ҳалли машқҳо оиди пайвасти муқовиматҳои электрики дар схема бо усули паралели ва пайдарпаи. Истифодаи формулаи қонуни Ом барои ҳисобу китоби муқовиматҳо дар занчири барки. Шиносои бо схемаҳои пайдарпайи муқовиматҳо дар схема.

Омузиши элементҳои электротехники дар схема. Ишораҳо, кодҳо ва

технологияҳои асбобҳои нимноқили . Пайвости ғалтаки индуктивият дар занчири барқи. Ҳалли мисолҳо доир ба дроселҳо ва истифодаи онҳо дар асбобҳои электротехники.Чен кардани ҷараёни индуктивият дар занчири барқи бо усули амперметр.Шиносои бо моделҳои элементҳои нимноқили

Ҳисоби муқовимати электрики дар занчир. Ҳисоби муқовиматҳои электрики бо методи амперметр ва волтиметр. Муаян намудани муқовимати бор дар занчири барқи. Шиносои бо тавсифҳои волтампери. Сохтани ҷадвали электрони ва графикҳо дар асоси муаян намудани таҳлилҳо ва натиҷаҳо .

Мафхум дар бораи шиддати хатти ва фазаги. Маълумоти назарияви ва амали дар бораи шиддати хатти ва фазаги. Мафхуми шиддати хатти. Мафхуми шиддати фазаги.Истифодаи асбобҳои тибби дар асоси шиддати хатти. Истифодаи асбобҳои тибби дар асоси шиддати фазаги.

Ҳалли мисолҳо оиди муқовимати электрики пайдарпай ва паралели. Ҳалли мисолҳо доир ба муаян намудани шиддати номаълум дар асоси формулаи конуни Ом барои китъаи занчир. Омузиш шиддати доими.Шиносои бо тавсифҳои волт-ампери.

Қуватфизои басомадҳои пасти транзисторӣ. Истифодабарии тақвиятдиҳандаҳо дар асбобҳои электрони.Вазифаи асбобҳои тақвиятдиҳанда дар техникаҳои электрони.Коэфитсенти тақвиятдиҳи дар асоси транзисторҳои биполяри ва майдони.

Трансформаторҳои якфазаги . Сохтор ва функцияҳои трансформаторҳои пастшиддат. Трансформаторҳо. Маълумоти умуми дар бораи трансформаторҳои пастшиддат ва баландшиддат. Сохтори трансформаторҳо. Материалҳои трансформаторҳои пастшиддат.

Мафхум дар бораи схемаҳои интегралии хурд , миёна , калон .(МИС , БИС , СБИС). Мафхуми схемаҳои интегралии хурд,миёна,калон ва ниҳоят калон.Истифодабарии схемаҳои интегралии ниҳоят калон дар асбобҳои замонавии тибби. Технологияҳои схемаҳои интегралӣ.

Росткунаки шиддат.Вазифа ва мақсади истифодаи ростгари шиддат дар асбобҳои электрони . Истифодабарии росткунакҳои шиддат дар асбобҳои электрони. Принсипи кори росткунаки шиддат. Характеристикаҳои росткунакҳои шиддат. Шиддати кории ва ҷараёни кории росткунакҳои шиддат.

Асбобҳои оптоэлектрони . Мақсад ва вазифаи асбобҳои оптоэлектрони. Роли асбобҳои оптоэлектрони дар соҳаи электроника. Принсипи кори светодиодҳо,фотодиодҳо,фоторезисторҳо,фототранзисторҳо ва дигар асбобҳои оптоэлектрони.Тавсифҳои электрикии асбобҳои оптоэлектрони.

НОМГӮИ МАВЗӰҲОИ НАМУНАВИИ КОРҲОИ ЛАБОРАТОРИЙ

1. Маълумоти назарияви дар бораи асбобҳои нимноқили
2. Характеристикаҳои техникии асбобҳои нимноқили
3. Бартарии асбобҳои нимноқили дар наслҳои якум ва панҷуми МЭҲ

4. Маълумоти умуми дар бораи одитарин пайвасти занчири барқи дар схема
5. Маълумот дар бораи басомади кории асбобҳои техники
6. Чен кардани муқовимати электрики дар занчири барқи.
7. Ишораҳо ,кодҳо ва технологияҳои асбобҳои нимноқили
8. Ҳалли мисолҳо доир ба дроселҳо ва истифодаи онҳо дар асбобҳои электротехники
9. Ҳисоби муқовиматҳои электрики бо методи амперметр ва волтиметр
10. Сохтани ҷадвали электрони ва графикҳо дар асоси муаян намудани таҳдилҳо ва натиҷаҳо
11. Маълумоти назарияви ва амали дар бораи шиддати хатти ва фазаги
12. Истифодаи асбобҳои тибби дар асоси шиддати фазаги
13. Маълумоти умуми дар бораи трансформаторҳои пастшиддат ва баландшиддат
14. Истифодабарии росткунакҳои шиддат дар асбобҳои электрони
15. Роли асбобҳои оптоэлектрони дар соҳаи электроника
16. Тавсифҳои электрикии асбобҳои оптоэлектрони

НОМГҮИ МАВЗӰҲОИ ДАРСҲОИ ЛАБОРАТОРИ

1. Омӯзиши техникаи бехатарӣ
2. Шиносои бо масолеҳи нимноқилий
3. Тадқиқи резисторҳои паралелӣ
4. Тадқики резисторҳои пайдарпаи
5. Тадқики диодҳои нимноқилий
6. Омузиши асбобҳои оптоэлектронӣ
7. Тадқики транзисторҳои биполярӣ
8. Тадқики ростгари шиддат
9. Моделсозии асбобҳои ракамӣ
10. Моделсозии асбобҳои анадлгӣ
11. Тадқики микросхемаҳои интегралӣ.
12. Тадқики қувватфизои амалиётӣ
13. волтиметр
14. Сохтани ҷадвали электрони ва графикҳо дар асоси муаян намудани таҳдилҳо ва натиҷаҳо
15. Маълумоти назарияви ва амали дар бораи шиддати хатти ва фазаги
16. Истифодаи асбобҳои тибби дар асоси шиддати фазаги

АДАБИЁТ

1. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. - М.: Высшая школа, 1988. -448с.
2. Бакалов В.П., Воробиенко П.П., Крук Б.И. Теория электрических цепей. Учебник для вузов.-М.: Радио и связь, 1998.

3. Зевеке Г.В., Ионкин И.А., Нетушил А.В. Основы теории цепей. Учебник для вузов. - М.: Энергия, 1989.
4. Матханов П.Н. Основы анализа электрических цепей. Линейные цепи. Учебник для вузов.-М.: Радио и связь, 1990.
5. Гоноровский И.Ф. Радиотехнические цепи и сигналы. - М.: Советское радио, 1980.
6. Зиновьев А.Л., Филлипов Л.И. Введение в теорию сигналов и цепей.-М.: Высшая школа, 1980.
7. Пеккер Я.С. Анализ и обработка специальных электрических сигналов.- Томск, ТПИ, 1979.
8. Шебес М.Р. Задачник по теории линейных электрических цепей. -М.: Высшая школа, 1982.
9. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. Руководство к решению задач. - М.: Высшая школа, 1987. -207с.
- 10.Андреев В.С. Теория нелинейных электрических цепей. - М.: Радио и связь, 1982.
- 11.Атабеков Г.И. Основы теории цепей. Учебник для вузов. -М.: Энергия, 1969.
- 12.Бессонов Л.А. Линейные электрические цепи. -М.: Высшая школа, 1968.
- 13.Бессонов Л.А. Нелинейные электрические цепи. -М.: Высшая школа, 1977.
- 14.Белецкий А.Ф. Основы теории линейных электрических цепей. -М.: Связь, 1967.
- 15.Заездный А.М. Гармонический синтез в радиотехнике и электросвязи. - М.-Л.: Госэнергоиздат, 1961.

**Барномаи таълимӣ аз фанни
“Графикаи муҳандисӣ ва мошинӣ (компьютерӣ)”**

САРСУХАН

«Графикаи муҳандисӣ ва графикаи компьютерӣ» ба фанҳо даҳл дорад ки таълими умумии инженерии мутахассисонро ташкил медиҳанд
Мақсади курс аз он иборат аст, ки ба донишҷӯён дониш ва малакаҳое, ки ба муҳандиси телекоммуникатсия лозим аст пешни{од

мегардад. Вазифаҳои фанни «Инженерӣ ва графикаи компьютерӣ» иборатанд аз: 1) омузиши асосҳои назариявии тасвир. Шаклҳои геометри: нуқтаҳо, хатҳои рост, ҳавопаймоҳо, сатҳҳо; ҳалли масъалаҳо оид ба мансубият ва бурриши ҳамдигар фигураҳои геометри ва дарёфти арзишҳои табиии онҳо; омузиши истифодаи принципу воситаҳои асосӣ моделсозии геометри дар ҳалли масъалаҳои гуногун дар системаҳои алоқа, монанди гузаштан ба фазой N-ченака дар назария сигналҳо ва дар назарияи рамзгузорӣ; омузиши стандартҳои давлатӣ (ГОСТ) аз руи коидаҳои умумӣ иҷрои нақшаҳо; омузиши стандартҳои давлатӣ ва коидаҳои тартиб додани накшаҳо занҷирҳои электрикии асосӣ, соҳторӣ, функционалӣ ва аломуатҳои графикии шартии элементҳо ба онҳо; ба даст овардани малакаи кор бо бастаҳои схемавӣ OrCAD, AutoCAD барои қашидани схемаҳои гуногун дар компьютер, тарҳрезии схемаҳои аналогӣ ва рақамии системаҳои алоқа, истифодаи китобхонаҳои бастаҳои схемавӣ ҳамчун дискретӣ ва унсурҳои интегралӣ; пайдо кардани малакаи кор бо бастаи схема WorkBench барои моделиронӣ ва санчиши схемаҳои барқ иҷрои кор дар компьютер;

МУҚАДДИМА

Мақсади «Графикаи муҳандисӣ ва графикаи компьютерӣ» аз он иборат мебошад:

- тартиб додан ва хондани накшай телекоммуникация, модельҳои графикӣ.
- шаклҳои геометри дар асоси тасвири гуногун

Хусусиятҳои шабакаҳои коммуникатсионӣ, масалан, графикҳо ва кодҳо дар фазои бисёрченака

Муқаддимаи графикай муҳандисӣ. Методҳои проексиякуни. Проексиякуни (таҳрирбандии) параллелӣ ва хосиятҳои он. Проексиякуни росткунҷаи Эпюр Монжа. Проексиякуни иловаҳо.

Проексиякуни дар се сатҳи тасвири. Фазоӣ чорченака. Нуқта дар сатҳи тасвири. Нуқтаи конку. Тасвири аксонометри.

Проексиякуни рост. Ҳолати умумии ростӣ. Пайи (иззи) ҳисобӣ. Методӣ секунҷаи росткунҷавӣ. Ҳолати хусусии ростӣ.

Ҳуҷҷатҳои тарроҳӣ (конструкторӣ). Системаи ягонаи ҳуҷҷатҳои тарроҳӣ. (СЕҲК, стандартҳои СЕҲК). Тайёркуни шаклҳо ва ҳуҷҷатҳои тарроҳӣ.

Ороиш нақша. Асосҳои геометри. Андозаҳо. Масштабҳо. Хат. Ҳуруфҳо. Хати аслий. Шакли андозаҳо.

Унсурҳои геометрии ҷузъиёт (дастгоҳ). Асосҳои геометрии шакли ҷузъиёт. Бурриши деталҳои моил. Акс, хат, аломуат. Иҷроиши асосии акс. Шаклҳо. Бурришҳо. Қисматҳои нақшакашии хат ва аломуат дар нақшакаши.

Акскунӣ. Аксонометрияи ҷузъҳо. Унсурҳои акс ва аломуати деталҳои сӯроҳ.

Кома. Унсурҳои пайвасти деталҳо. Унсурҳои гудохтаи деталҳо.

Акс ва аломати рахпечҳо. Параметрҳои асосии рахпечҳо. Тегроҳои силиндршакл ва конусшакл. Аломати рахпечҳо. Унсурҳои технологий рахпечҳо.

Нақшаҳои кории деталҳо. Акси деталҳои стандартӣ. Нақшаҳои деталҳо оид ба акси стандартҳо. Нақшай аслии деталҳо. Деталҳои самтӣ. Андозаҳо. Намудҳои андозаҳо.

Воҳиди васлкунии тасвирҳо (проексияҳо). Намоиш ва пайвасти тасвирҳои чудошаванда ва ҷудошаванда. Тахминкуниҳои соддакунӣ.

Васли нақшаҳои тайёр. Сохтан ва мутолиа намудани нақшаҳои умумии васлшуда. Номгӯи рӯйхат, супоришинома, таснифот. Номгӯи унсурҳо (руйхатӣ, фехрестӣ).

НОМГӮИ МАВЗӰҲОИ НАМУНАВИИ КОРҲОИ ЛАБОРАТОРИ

1. Проексиякунии (таҳрирбандии) параллелӣ ва хосиятҳои он
2. Фазой ҷорҷонака. Нуқта дар сатҳи тасвирӣ
3. Методӣ секунҷаи ростқунҷавӣ
4. Системаи ягонаи ҳуҷҷатҳои тарроҳӣ
5. Асосҳои геометрӣ. Андозаҳо. Масштабҳо. Хат. Ҳуруфҳо. Хати аслӣ.
Шакли андозаҳо
6. Асосҳои геометрии шакли ҷузъиёт
7. Қисматҳои нақшакашии хат ва аломат дар нақшакашӣ
8. Унсурҳои акс ва аломати деталҳои сӯроҳ
9. Тегроҳои силиндршакл ва конусшакл
- 10.Нақшаҳои деталҳо оид ба акси стандартҳо
- 11.Намоиш ва пайвасти тасвирҳои чудошаванда ва ҷудошаванда
- 12.Сохтан ва мутолиа намудани нақшаҳои умумии васлшуда
- 13.Кор бо дискҳо.
- 14.Ташкил кардани дискҳо.
- 15.Платай асосӣ- «Материнская плата», Шина,
- 16.Сохтани таҷҳизоти шабакавии кросовер- CROSS-OVER(тайёр намудани кросовер- cross-over) ва.

НОМГӮИ МАВЗӰҲОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ АМАЛИ

1. Асосҳои геометрии тасвирӣ ва нақшай проекционӣ
2. Асосҳои нақшакашии мошинасозӣ
3. Барраси ва ҳусусиятҳои асосии системаҳо
4. Тарроҳии компьютерӣ ва бастаҳои маҳсуси нармағзор
5. Барраси ва ҳусусиятҳои асосии cad компас 3д
6. Модули системаи ROM BIOS.
7. Хотира – доимӣ ва фаврӣ. Модем ва факс-модем. Картай овозӣ.
8. Кор бо дискҳо.

9. Ташкил кардани дискҳо.
- 10.Платай асосӣ- «Материнская плата», Шина,
- 11.Соҳтани таҷҳизоти шабакавии кросовер- CROSS-OVER(тайёр намудани кросовер- cross-over) ва.
- 12.Кор бо портҳои флешкарта.
- 13.Истифодаи муқаррароти стандартҳои давлатӣ
- 14.«Системаи ягонаи ҳуҷҷатҳои барномавӣ»
- 15.«Системаи ягонаи ҳуҷҷатҳои лоиҳавӣ» ҳангоми таҳияи ҳуҷҷатҳо
- 16.Васоит барои маҳсулоти барномавӣ ва нақшаҳо

АДАБИЁТ

1. Бубенников А.В. Начертательная геометрия. -М.: 1985
2. Бубенников А.В. Начертательная геометрия. Задачи для упражнений. -М.: 1981
3. Иванов Г.С. Бубенников А.В. Начертательная геометрия – М.: Машиностроение, 1995. М-1981
4. Кузнецов Н.С. Начертательная геометрия – М.: Машиностроение, М-1981
5. Левицкий В.С. Курс машиностратального черчения. —М.: Машиностроение, 1987
6. Машиностратального черчения. Под редакции Г.П.Веткина.-М.: Машиностроение, 1985.

8. Коцюбинский А.О., Грошев СВ. Компьютерная графика. -М.:Технолоджи-3000, 2001. |хх
9. Роджерс Д. Алгоритмические основы машинной графики. -М.: Мир,1989.
10. Корриган Д. Компьютерная графика: секреты и решения. -М.: Энтроп, 1995.
;
- 11.Котов Ю.В., Павлова А.А. Основы машинной графики. —М.: Просвещение, 1993.
12. Иванов В. П., Батраков А.С. Трехмерная компьютерная графика. -М.: Радио и связь, 1995.
13. Информатика, Под ред. Симоновича СВ. -СПб.:Питер, 2002.
13. Пономаренко С. Пиксел и вектор. Принципы цифровой графики. -СПб.: БХВ-Петербург, 2002.

МУНДАРИЧА

БАРНОМАХОИ НАМУНАВИИ ТАЪЛИМИИ КАФЕДРАИ ФИЗИКАИ УМУМӢ	
ПЕШГУФТОР	
ФАСЛИ I. БАРНОМАИ ФАНҲОИ УМУМИКАСБӢ. ФИЗИКАИ УМУМӢ	
Барои ихтисосҳои ихтисосҳои 1-31040103-«Физика» ва 1-33010300-«Радиоэкология»	
ФАСЛИ II. БАРНОМАИ ФАНҲОИ УМУМИКАСБӢ. ФИЗИКАИ УМУМӢ	
Барои ихтисосҳои ихтисосҳои курси Физика барои ихтисосҳои 1-02050405-«Астрономия», 1-40020100-«Мошинҳои ҳисоббарор, системаҳо, низомҳо ва шабакаҳо», 3102010209-«Гидрометеорология ва климотология».	
ФАСЛИ III БАРНОМАХОИ НАМУНАВИИ ТАЪЛИМИИ КАФЕДРАИ ФИЗИКАИ УМУМӢ	
Барои ихтисосҳои ихтисосҳои курси Физика барои ихтисосҳои 1-31030400 - Информатика, 1-31030301-Математикаи амалӣ 1-31030202-Механика, 31030102-Математикаи факултети механикаю математика.	
ФАСЛИ 1. БАРНОМАИ ФАНҲОИ УМУМИКАСБӢ КАФЕДРАИ ФИЗИКАИ ҲАСТА	
ПЕШГУФТОР	
ФАСЛИ 1. БАРНОМАИ ФАНҲОИ УМУМИКАСБӢ КАФЕДРАИ ФИЗИКАИ ҲАСТА	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Физикаи атом ва ҳодисаҳои атомӣ”, барои ихтисоси 31040103-Физика.	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Физикаи ҳаста ва зарраҳои бунёдӣ” барои ихтисоси 31040103-Физика	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Физикаи атом” барои ихтисоси 33010300-Радиоэкология	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Физикаи атом” барои ихтисоси 33010300-Радиоэкология	

Барномаи таълимӣ аз фанни “Физикаи ҳастаи эксперименталӣ” барои ихтисоси 33010300-Радиоэкология	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Физикаи атому ҳаста” барои ихтисоси 54010104-Метрология, стандартизация ва сертификация	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Физикаи атом ва ҳаста” барои ихтисоси 31040102-Радиофизика ва электроника	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Физикаи атому ҳаста ва дозасанҷӣ” барои ихтисоси 3104010200 – Метеорология ва климатология	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Асосҳои физикаи атом ва ҳаста” барои ихтисоси 2050405 - Астрономия	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Асосҳои физикаи атом ва ҳаста” барои ихтисоси 40020100 – Мошинҳои ҳисоббарор, системаҳо ва шабакаҳо	
ФАСЛИ 2. БАРНОМАИ ФАНҲОИ ИНТИХОӢ	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Ҳамтаъсироти афканишотҳои ионофар бо мода” барои ихтисосҳои 31040103-Физика ва 33010300-Радиоэкология	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Тибби ҳаставӣ” барои ихтисосҳои 31040103-Физика ва 33010300-Радиоэкология	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Зарраҳои бунёдӣ ва нурҳои кайхонӣ” барои ихтисоси 31040103-Радиоэкология	
ФАСЛИ 3. БАРНОМАИ ФАНҲОИ ТАҲАССУСӢ	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Физикаи нейтрон” барои ихтисосҳои 31040103-Физика ва 33010300-Радиоэкология	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Усулҳо ва истифодаи асбобҳои радиологӣ дар мониторинги радиатсионӣ” барои ихтисоси 33010300-Радиоэкология	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Дозасанҷӣ ва ҳифз аз афканишоти модаҳои радиофаъол” барои ихтисоси 31040103 - Физика	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Тайфсанчии ҳаставӣ” барои ихтисоси 31040103 - Физика	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Амнияти радиатсионӣ” барои ихтисоси 33010300 - Радиоэкология	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Моделсозӣ дар физикаи ҳаста” барои ихтисоси 31040103-Физика	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Физикаи зарраҳои бунёдӣ” барои	

ихтисоси 31040103-Физика	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Спектрометрияи амали” барои ихтисоси 33010300-Радиоэкология	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Назарияи ҳаста” барои ихтисоси 31040103-Физика	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Дозиметрия” барои ихтисоси 33010300-Радиоэкология	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Графикаи муҳандисӣ” барои ихтисоси 33010300- Радиоэкология	
БАРНОМАҲОИ НАМУНАВИИ ТАЪЛИМИИ КАФЕДРАИ ФИЗИКАИ НАЗАРИЯВӢ	
ПЕШГУФТОР	
ФАСЛИ I.	
БАРНОМАИ ФАНҲОИ УМУМИКАСБӢ.	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Механикаи назариявӣ”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Электродинамика”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Механикаи кванти”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Механикаи кванти” ва электродинамика” барои ихтисоси радиофизика ва электроника	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Термодинамика ва физикаи статистикӣ”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Механикаи амали” ва назариявӣ” барои ихтисоси 1-40020100- мошинҳои ҳисоббарор, системаҳо ва шабакаҳо	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Физикаи статистикӣ” барои ихтисосҳои радиофизика, радиоэкология ва астрономия	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Консепсияҳои табиатшиносии мусир”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Усулҳои физикаи математикӣ”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Асосҳои таҳлили векторӣ ва тензорӣ”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Механикаи кванти” ва назарияи афканишот барои ихтисоси астрономия	
ФАСЛИ II.	
БАРНОМАИ ФАНҲОИ ИНТИХОБӢ.	
Барномаи таълимӣ аз фанни «Аппарати математикии физикаи назариявӣ»	
Барномаи таълимӣ аз фанни «Асосҳои электродинамикаи гайрихаттии муҳитҳои материалӣ»	

Барномаи таълимӣ аз фанни “Асосҳои физикаи моеъҳои магнитӣ”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Гидродинамика”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Физикаи муҳитҳои конденсӣ”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Гидродинамикаи моеъҳои квантӣ”	
ФАСЛИ III. БАРНОМАИ ФАНҲОИ ТАҲАССУСӢ	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Асосҳои электродинамикаи хаттии муҳитҳои материалӣ”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Спектроскопияи оптоакустикии лазерӣ: оптоакустика ва фотоакустикаи хаттӣ”	
ФАСЛИ IV. БАРНОМАИ ФАНҲОИ ИХТИСОСҲОИ ФАЙРИФИЗИКӢ.	
Барномаи таълимӣ аз фанни « Консепсияҳои табиатшиносии муосир» барои хамаи ихтиссосҳои ДМТ	
БАРНОМАҲОИ НАМУНАВИИ ТАЪЛИМИИ КАФЕДРАИ ЭЛЕКТРОНИКАИ ФИЗИКӢ	
ПЕШГУФТОР	
ФАСЛИ I.	
БАРНОМАИ ФАНҲОИ УМУМИКАСБӢ.	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Электр ва магнетизм”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Асосҳои назарияи технологияи пешқадам”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Асосҳои электронника”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Асосҳои электротехника”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Асосҳои радиотехника”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Техникаи алоқа”	
ФАСЛИ II. БАРНОМАИ ФАНҲОИ ИНТИХОБӢ.	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Асосҳои пезоэлектрикҳо”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Технологияи элементҳои офтобӣ”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Электроникай ҷисми саҳт”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Электроникай саноатӣ”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Асосҳои телевизион”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Асбобҳои ченкунанда”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Асосҳои наноэлектроника”	

Барномаи таълимӣ аз фанни “Дастгоҳҳои сабт ва пахши ахборот”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Интиқоли радиомавҷҳо ва соҳти антенаҳо”	
ФАСЛИ III.	
БАРНОМАИ ФАНҲОИ ТАҲАССУСӢ	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Оптоэлектроника”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Электроникаи интегралӣ”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Электроникаи квантӣ”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Техникаи импулсӣ”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Технологияи олотҳои нимноқилий”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Электроникаи фавқул баланд басомад”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Асбобҳои нимноқилий”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Таъсири нурҳои ионӣ ба асбобҳои нимноқилий”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Назарияи лаппишҳо”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Асосҳои техникаи микропротессорӣ”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Асосҳои назарияи занҷирҳо”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Асосҳои радиолокатсия ва радионавигатсия”	
БАРНОМАҲОИ НАМУНАВИИ ТАЪЛИМИИ КАФЕДРАИ ОПТИКА ВА СПЕКТРОСКОПИЯ	
ПЕШГУФТОР	
ФАСЛИ I	
ФАНҲОИ УМУМИКАСӢ	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Оптика”	
ФАСЛИ II	
ФАНҲОИ ТАҲАССУСӢ:	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Спектроскопияи амалий”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Спектроскопияи атомӣ ва молекулавӣ”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Спектроскопияи таъсироти байнимолекулий”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Лазерҳо ва оптикаи ғайрихаттӣ”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Таҳлили спектралӣ”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Истифодаи МЭҲ дар таҳқиқотҳои спектроскопӣ”	
ФАСЛИ III	
ФАННҲОИ ИНТИХОӢ	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Хосиятҳои оптикаи моддаҳо”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Қувваҳои байнимолекулий ва соҳтори молекулаҳо”	

Барномаи таълимӣ аз фанни “Спектроскопияи Н- бандиш”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Соҳтор ва хосиятҳои молекулаҳо”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Люминесценсия”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Асосҳои спектроскопия”	
БАРНОМАҲОИ НАМУНАВИИ ТАЪЛИМИИ КАФЕДРАИ МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ ФИЗИКА	
ФАСЛИ I.	
БАРНОМАИ ФАНҲОИ УМУМИКАСБӢ.	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Методикаи таълими физика” аз рӯи ихтисоси «Физика» -31040103	
Образовательная программа по предмету «Методика преподавания физики» по специальности «Физика»-31040103	
Барномаи таълимӣ аз фанни «Методикаи ҳалли масъалаҳои физикавӣ» аз рӯи ихтисоси «Физика» -31040103, дараҷаи бакалавр	
Образовательная программа по предмету «Методы решения физических задач» по специальности «Физика»-31040103	
ФАСЛИ II.	
БАРНОМАИ ФАНҲОИ УМУМИКАСБӢ	
Барномаи таълимӣ аз фанни «Физика» барои ихтисосҳои -31050102, - 31050101, 48010100, 48010300, 54010300 факултети химия.	
Образовательная программа по предмета «Физика» для специальностей -31050102, -31050101, 48010100, 48010300, 54010300, химический факультет, бакалавриат	
Барномаи таълимӣ аз фанни «Физика» барои ихтисосҳои -31010102, - 31010101, 31010103, 75020100, 57010101 факултети биология.	
Образовательная программа по предмета «Физика» для специальностей -31010102, -31010101, 31010103, 75020100, 57010101, биологический факультет, бакалавр	
Барномаи таълимӣ аз фанни «Физика» барои ихтисосҳои -51010102, - 51010100, 51010104, 51020102, 51010103, 51010110. факултети геология, дараҷаи бакалавр	
Образовательная программа по предмета «Физика» для специальностей -51010102, -51010100, 51010104, 51020102, 51010103, 51010110. Геологический факультет, бакалавриат	
ФАСЛИ III.	
БАРНОМАИ ФАНҲОИ УМУМИКАСБИИ	

Барномаи таълимӣ аз фанни «Физикаи тиббӣ ва биологӣ» барои ихтисосҳои -79010800, -49013201, 48020104, 1-790107, 80020100- и факултети дорусозӣ ва ихтисоси 1-790104- и факултети тиббӣ.	
Образовательная программа по предмету «Медицинская и биологическая физика» по специальностям -79010800, -49013201, 48020104, 80020100 фармацевтический факультет и 1-790104 медицинский факультет.	
Барномаи таълимӣ аз фанни «Асосҳои физика» барои ихтисоси 1-48020104 – технологияи саноати дору. факултети дорусозӣ	
Образовательная программа по предмету «Основы физики» для специальности 1-48020104 фармацевтический факультет.	
Образовательная программа по предмету «Медицинская физика и математика» для специальностей 1-790104, 1-790107. медицинский факультет	
Барномаи таълимӣ аз фанни «Физикаи тиббӣ ва математика» барои ихтисосҳои 1-790104, 1-790107. Факултети тиббӣ.	
БАРНОМАҲОИ НАМУНАВИИ ТАЪЛИМИИ КАФЕДРАИ АСТРОНОМИЯ ПЕШГУФТОР ФАСЛИ I. БАРНОМАИ ФАНҲОИ УМУМИКАСӢ	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Астрономияи умумӣ”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Астрофизикаи умумӣ”	
ФАСЛИ II. БАРНОМАИ ФАНҲОИ ИНТИХОӢ	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Астрофизикаи амалӣ”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Коркарди мушоҳидаҳои астрономӣ”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Усулҳои таҳқиқотии астрофизикӣ”	
Барномаи таълимӣ аз лабораторияи таҳассусии “Мушоҳидаҳои маҳсуси астрономӣ”	
Барномаи таълимӣ аз лабораторияи таҳассусии “Физикаи сайёраҳо ва радифони онҳо”	
Барномаи таълимӣ аз лабораторияи таҳассусии “Физикаи ситораҳо”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Манбаи энергияи ситораҳо”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Проблемаҳои мусири астрофизика”	
ФАСЛИ III. БАРНОМАИ ФАНҲОИ ТАҲАССУСӢ	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Механикаи осмонӣ”	

Барномаи таълимӣ аз фанни “Астрономияи амалӣ”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Геофизика ва физикаи сайёраҳо”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Усули таълими астрономия”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Астрономияи галактиқӣ”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Физикаи ситораҳо”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Экологияи фазои наздисайёраҳо”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Кометаҳо ва метеорҳо”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Астероидҳо ва радифони сайёраҳо”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Астрономияи кометаҳо” барои магистрҳои ихтисоси астрономия	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Метеороидҳо ва физикаи муҳити метеорӣ” барои магистрҳои ихтисоси астрономия	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Усулҳои коркарди мушоҳидаҳои астрономӣ” барои магистрҳо.	
ФАСЛИ IV.	
БАРНОМАИ ФАНҲОИ ИХТИСОСҲОИ ФАЙРИАСТРОНОМИ	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Астрофизика” барои ихтисосҳои 1-31040103- физикаи умумӣ ва 1- 33010300 радиоэкология.	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Геофизика” барои ихтисоси 1-31 02 01 02 09- Гидрометеорология ва климатология.	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Физикаи Офтобу Замин” барои ихтисоси 1-31 02 01 02 09- Гидрометеорология ва климатология.	
БАРНОМАҲОИ НАМУНАВИИ ТАЪЛИМИИ КАФЕДРАИ МЕТЕОРОЛОГИЯ ВА КЛИМОТОЛОГИЯ	
Барномаи таълимӣ аз фанни «Актинометрия» барои ихтисоси «Метеорология» -3104010209, дараҷаи бакалавр	
Барномаи таълимӣ аз фанни «Гидрологияи умумӣ» барои ихтисоси «Метеорология» -3104010209, дараҷаи бакалавр	
Барномаи таълимӣ аз фанни «Гидрохимия» барои ихтисоси «Метеорология» -3104010209, дараҷаи бакалавр	
Барномаи таълимӣ аз фанни «Глятсиология» барои ихтисоси «Метеорология» -3104010209, дараҷаи бакалавр	
Барномаи таълимӣ аз фанни «Иқлими болоии атмосфера» барои ихтисоси «Метеорология» -3104010209, дараҷаи бакалавр	
Барномаи таълимӣ аз фанни «Иқлимшиносӣ» барои ихтисоси «Метеорология» -3104010209, дараҷаи бакалавр	
Барномаи таълимӣ аз фанни «Глятсиология» барои ихтисоси «Метеорология» -3104010209, дараҷаи бакалавр	

Барномаи таълимӣ аз фанни «Омӯзиши тағйирёбии иқлим» барои ихтисоси «Метеорология» -3104010209, дараҷаи бакалавр	
Барномаи таълимӣ аз фанни «Технологияи шабакаҳои иттилоотии гидрометеорологӣ» -3104010209, дараҷаи бакалавр	
Барномаи таълимӣ аз фанни «Технологияи энергияи сабз» барои ихтисоси «Метеорология» -3104010209, дараҷаи бакалавр	
БАРНОМАҲОИ НАМУНАВИИ ТАЪЛИМИИ КАФЕДРАИ ФИЗИКАИ ЧИСМҲОИ САХТ	
ФАСЛИ I	
БАХШИ ФАНҲОИ ТАҲАССУСӢ	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Механика”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Физикаи молекулавӣ”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Электр ва магнетизм”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Электротехника ва электроника”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Қисмҳои мошинҳо (асбобҳо) ва асосҳои тарҳрезӣ” барои ихтисоси 1 - 54 01 01 04 - Метрология, стандартикуонӣ ва сертификатсия (саноати сабук)	
Қисмҳои мошинҳо (асбобҳо) ва асосҳои тарҳрезӣ. Барои ихтисоси 1 - 54 01 01 04 - Метрология, стандартикуонӣ ва сертификатсия (саноати сабук)	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Автоматикуни ченкуниҳо, назорат ва озмоиш”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Банақшагирӣ ва ташкили таҷриба”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Метрологияи амалӣ ва қонунгузорӣ”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Баҳамивазшавӣ ва меъёри дақиқӣ”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Барномаҳои омории комплексӣ”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Метрология, стандартикуонӣ ва сертификатсия”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Идоракуни системаҳои техникӣ”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Асосҳои физикии ченкуний”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Усулҳо ва воситаҳои ченкуний, таҳқиқ ва назорат”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Технологияи коркарди стандартҳо ва ҳуҷҷатҳои меъёри”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Сертификатсия маҳсулот ва хизматрасонӣ”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Иқтисодиёти таъминоти метрологӣ”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Асосҳои бехатарии фаъолияти хаёт”	
ФАСЛИ II	

МОДУЛИ ФАНҲОИ ИНТИХОБИИ БАХШИ ФАНҲОИ ТАҲАССУСӢ	
Барномаи таълимӣ аз фанни “ Маводшиносӣ, технологияи маводҳои конструкционӣ”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “ Усулҳои таҳқиқи соҳтори модда”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “ Иктисадиёт ва ташкили истеҳсолот”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “ Квалиметрия ва идоракуни сифат”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “ Технологияи назорати сифати маҳсулот”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “ Назарияи умумии ченкуниҳо”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “ Ҳифзи моликияти зеҳнӣ”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “ Л.Т. Метрология, стандартиқунонӣ ва тасдиқи сифат”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “ Озмоиш ва сертификатсияи маҳсулот”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “ Асбобҳои электронӣ ва МЭҲ»	
Барномаи таълимӣ аз фанни “ Озмоиш назорат ва бехатарии маҳсулот”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “ Системаҳои иттилоотӣ-ченкунӣ”	
БАРНОМАИ НАМУНАВИИ ТАЪЛИМИИ КАФЕДРАИ МОШИНҲОИ ҲИСОББАРОР, СИСТЕМАҲО ВА ШАБАКАҲО	
ПЕШГУФТОР	
ФАСЛИ I. БАРНОМАИ ФАНҲОИ УМУМИКАСӢ	
Барномаи таълимӣ аз фанни “ Математикаи ҳисоббарор”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “ Назарияи автоматҳо”	
ФАСЛИ II. БАРНОМАИ ФАНҲОИ ИНТИХОБӢ БАРНОМАИ ФАННИ	
Барномаи таълимӣ аз фанни “ Технологияи барномасозӣ”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “ Криптография ва ҳифзи маълумотҳо”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “ Забони алломатгузорӣ ва пайвастагӣ ба барномаҳои шабакавӣ”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “ Системаи идоракунандай техникии компьютерӣ”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “ Таъминоти барномаҳои графикӣ”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “ Моделсозии равандҳои физикӣ”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “ Асосҳои барномасозӣ”	

Барномаи таълимӣ аз фанни “ Технологияҳои мусири компютер-идоракунанда”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Моделсозии компютерии ҳодисаҳои физикий”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Системаи барномасозии техникӣ”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Усулҳои моделсозии математикии масъалаҳои таълимӣ”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Усулҳои ҳимояи иттилоот”	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Системаи таъминоти автоматӣ – идоракуни шабакавӣ”	
Барномаи таълимӣ аз фанни «Барномаҳои 3d ва раванди тарҳрезии онҳо»	
Барномаи таълимӣ аз фанни «Пайвастагиҳои васоитҳои техникии шабакаҳои компютерӣ»	
Барномаи таълимӣ аз фанни «Технологияи асбобҳои нимноқилий»	
ФАСЛИ II. БАРНОМАИ ФАНҲОИ ТАҲАССУСӢ	
Барномаи таълимӣ аз фанни «Технологияи информатсионӣ»	
Барномаи таълимӣ аз фанни «Барномасозӣ бо забони савияи баланд»	
Барномаи таълимӣ аз фанни «Системаи таъминоти барномавӣ»	
Барномаи таълимӣ аз фанни «Системаи оператсионӣ (омилӣ)»	
Барномаи таълимӣ аз фанни «Ташкили мошинҳои электронии ҳисоббарор ва системаҳо»	
Барномаи таълимӣ аз фанни «Хазинаи маълумотҳо»	
Барномаи таълимӣ аз фанни «Шабакаҳои мошинҳои электронии ҳисоббарор ва телекоммуникатсия»	
Барномаи таълимӣ аз фанни «Усулҳои ҳимояи ахбори компютерӣ»	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Асосҳои назарияи идоракунӣ”	
Барномаи таълимӣ аз фанни «Интерфейсҳои васоити перефейрӣ»	
Барномаи таълимӣ аз фанни «Моделсозӣ»	
Барномаи таълимӣ аз фанни «Схемотехника»	
Барномаи таълимӣ аз фанни “Графикаи муҳандисӣ ва мошинӣ (компютерӣ)”	